

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# СИЛСИЛАИ ОСОРИ ИСЛОМӢ

*Ин силсила бо  
дастгирии ҳамаҷонибаи  
Президенти Ҷумҳурии  
Тоҷикистон  
Эмомалӣ Раҳмон  
нашр мегардад*

## ҲАЙАТИ УМУМИИ ТАҲРИР:

- A. Алимардонов, Н. Амиршоҳӣ (котиби масъул), Ҷ. Аҳорорӣ,  
Ф. Бобоев, М. Динориоев, М. Илолов, Ш.З. И момов,  
Т. Мардонӣ, К. Олимов (раис), И. Пирмуҳаммадзода, А. М.  
Хуросонӣ, С. Шаҳобуддинов (ҷониишини раис)*

**АКАДЕМИЯИ УЛУМИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН  
ИНСТИТУТИ ШАРҚШИНОСӢ ВА МЕРОСИ ХАТТӢ**

**АБДУШАРИФИ БОҚИЗОДА**

**ФИҚҲИ ИСЛОМӢ**  
**БАР АСОСИ МАЗҲАБИ ҲАНАФӢ**

**ҚИСМАТИ ИБОДОТ ВА АҲВОЛИ ШАҲСӢ**

**Лоҳур – 2011**

ББК 86.38+87.3+817

Б-90

**Китоб аз чониби Кумитаи оид ба корҳои дини  
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (мактуби №  
529/2-01 аз 29.04.2011, Таҳхиси давлатии диншиносии  
№ 273) ба чоп тавсия шудааст.**

*Китоб ба рӯҳи ба ҳақпайвастаи падарам  
– маҳдуми Боқиҷон эҳдо мегардад.*

**Муҳаррири масъул:**  
Сайднуриддин Шаҳобуддинов

**Муҳаррирон:**  
Нурмуҳаммади Амиршоҳӣ  
Файзулло Бобоев

**Абдушарифи Боқизода.**

**Б-90** Фиқҳи исломӣ бар асоси мазҳаби ҳанафӣ. Қисмати  
ибодот ва ахволи шахсӣ. – Лоҳур: Lahoria Book Ban-  
ding in company, 2011. – 800 с.


ISBN 978-99947-42-16-5

Китоб нақши маънавии ибодат ва бандагии Худоро дар тако-  
мули рӯҳӣ ва бинои шахсияти инсон мавриди таъқид карор дода, ах-  
коми ибодатҳо ва ҳолатҳои шахсӣ ва хонаводагиро бар асоси бу-  
зургтарин мактаби фиқҳӣ дар ислом – мазҳаби ҳанафӣ баррасӣ ва  
пешкаши хонанда менамояд.

Китоб дар ороиши тоза ва бо истифода аз равиши дастабандӣ  
ва таснифи конунҳои муосир таҳия гардида, барои доираи ва-  
сеи хонандагон ва алоқамандон, ҳамчунин ҳавзаҳои гуногуни ил-  
мӣ, фарҳангӣ ва ҳуқуқӣ тақдим мегардад.

ISBN 978-99947-42-16-5

© А. Боқизода



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## БАРОИ ОГОХӢ

**К**итоб пас аз бозбинии комил, ислохи хатоҳои матбай ва ворид намудани баъзе иловаҳои зарурӣ ба чопи нав омода гардид. Ба хусус, дар баҳши шашуми он ки шомили муносабатҳои шахсӣ ва хонаводагии мардум мебошад, матолиби зиёде афзуда шудааст.

Бояд қайд кард, ки китоб илова бар баёни аҳком ва ма-соили бобҳои гуногуни фикӯр ҷанбаи тарбиявӣ ва омӯзиши низ дорад. Дар он арзишҳои маънавӣ, омӯзаҳои ахлоқӣ ва шинохтҳои имонӣ ба таври ҷашнгире бозтоб ёфтаанд.

Мардум имрӯз, пеш аз ҳама, ба маърифати дурусти динӣ, шинохти воеӣ аз арзишҳои қуръонӣ ва ба бинои ҷавҳари шаҳсияти имонии худ ниёз доранд. Ин ниёзи маърифатӣ ва шавқи рӯзафзуни онҳо ба дарки моҳияти дин бояд бо такдими матолиби қуръонӣ ва омӯзаҳои имонӣ ба таври дуруст пур сохта шавад ва арзишҳои маънавии ислом ба таври равшане дар қаламрави оғаҳии онҳо қарор дода шавад, то Ҳудои худро бо такя ба пойгоҳи маърифати ҳақ доноста парастиш кунанд ва аз аҳкоми дини Ӯ огоҳона пайравӣ намоянд.

Аз ин рӯ, дар канори баъзе аз аҳком оятҳое аз китоби Ҳудо ва порчаҳое аз аҳодиси расули акрам (с)-ро дар баёни далелҳои он зикр намудем. Ҳамчунин ба баъзе ҳикматҳои қонунгузории исломӣ дар ҷо-ҷои китоб ишора намудем.



**Ислом дини илму дониш мебошад ва Қуръон мусалмононро ба донишомӯзӣ ва ривоҷи илму фарҳанг дар ҷомеа фаро меҳонад. Дар фарҳанг ва тамаддуни исломӣ падидар бо номи низоъ дар миёни «дину дониши» ва тазодди «ақлу нақл» вуҷуд надорад. Бар асоси таълимоти ислом буд, ки мусалмонон дар бисёре аз риштаҳои улуми инсонӣ ва таҷрибӣ пешгом гардиданд ва хидматҳои инкорнопазири барои пешрафти тамаддуни башарӣ арза доштаанд.**

*Эй бародар, ту ҳамон андешай,  
Мобақӣ ту устухону решай.  
Гар гул аст андешаи ту, гулишаниӣ  
В-ар бувад хоре, ту ҳемай гулханиӣ.  
Гар гулобӣ, бар сару ҷайбат зананд  
В-ар ту чун бавлӣ, бурунат афкананд.*

(Маснавӣ)

Илми фиқҳ баъд аз ақида дуввумин шохсугути дини исломро ба вуҷуд овардааст. Дар ин китоб хонандай гиромӣ ба мактаби фиқҳии бузургтарин поягузори фиқҳи исломӣ ҳазрати Имоми Аъзам Абӯҳанифа (рҳ) шинос мешавад.

Паёмбари гиромии ислом (с) мефармояд:

*مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقِهُ فِي الدِّينِ*

«Касе, ки Ҳудо барояши хайрро бихоҳад, ўро дар (улуми) дин донишманд мегардонад».



## ОҒОЗИ МАТОЛИБ

**M**уддати хеле зиёдест, ки ҳавзаҳои фарҳангӣ ва марказҳои илмии чомеаи мо аз адабиётҳои динӣ, донишномаҳои фарҳангӣ ва маҷмӯаи нағиси фиқҳи исломӣ ҳолӣ ва бебаҳра мондааст. Қишлоҳои гуногуни чомеа ба як барномаи фарғори маънавӣ ва тарҳи комили фарҳангӣ ниёз доранд.

Кормандони доираҳои ҳуқуқии қишвар, мақомоти қонунбарор, коршиносони соҳаҳои гуногуни илмӣ ва ғайра ба омӯзиши ҷанбаҳои гуногуни фиқҳи исломӣ барои ғанӣ гардонидани донишҳои ҳуқуқии ҳуд ва барои омӯзишҳои муқоисавии он ба ҳамон андоза ниёз доранд, ки оммаи мардуми қишварамон дар ба даст овардани шинохтҳои дурусти динӣ ба он ниёз доранд.

Хушбахтона, бар асари сиёсати фарҳангии қишвар, ки бозгашт ба асолати миллӣ ва ҳувияти маънавии чомеа дар сарҳатти барномаҳои маърифатии он қарор гирифтааст, имрӯзҳо китобу рисолаҳои зиёде дар бораи арзишҳои динӣ ва фарҳангии исломӣ пешкаши хонандагон гардидааст. Эълони соли 2009 ба унвони Соли бузургдошти Имоми Аъзам (рҳ) аз сӯи сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон ба ин раванди ҳудшиносӣ такони тозае бахшид ва мардум бо шӯру шавқ ба омӯзиш ва ҷустуҷӯи арзишҳои фарҳангии ниёғон ва омӯзаҳои тамаддуни исломӣ рӯй оварданд.

Инак, ба муносибати Соли бузургдошти Имоми Аъзам (рҳ) китоби «Фиқҳи исломӣ бар асоси мазҳаби ҳанифӣ»-ро бори дигар, пас аз бозбинҳои амиқи илмӣ, омодаи чоп ва пешкаши хонандагон гардонидем.

Ин китоб ҳарчанд ҷавобгӯи тамоми ниёзҳои омӯзишӣ ва маънавии мардум, ба ҳусус дар бахши аҳволи шахсии қонуни маданий (шаҳрвандӣ)-и ислом, намебошад ва наметавонад ба танҳоӣ ҳалои (норасой ва холигии) фиқҳии та-

моми қишрҳои чомеаро пур намояд, vale умед дорем, ки заминаро барои такомули омӯзишҳои бъядӣ фароҳам созад.

Қисмати аъзами китобро бахши ибодатҳо ташкил мебид. Онҳо ба забони содаву равон ва баставандии зебое баён гардидаанд. Дар ҷо-ҷои китоб ва дар гулгаштҳои ҳар мавзӯе барои талмехӣ (ширинтар гардидани) қалом оятҳо ва ҳадисҳое дарҷ гардидаанд, ки ба китоб ҳусни тозае бахшидаанд.

Албатта, далел ва мустанади тамоми руқнҳо ва амалҳоро аз Қуръон ва суннат намешавад дар ин китоб дарҷ кард, зеро дар он сурат китоб хеле қалонҳаҷм меомад. Vale набояд гумон кард, ки амалҳо ва руқнҳое, ки далел ва мустанаде барои онҳо зикр нагардидааст, ба ҳеч гуна далел ва санаде аз Қуръон ва суннат такя надоранд. Зеро тамоми масоили фиқхие, ки дар китобҳои фиқҳ баён гардидаанд, усули онҳо аз Қуръон ва тафсилоти онҳо аз суннати расули Худо (с) гирифта шудаанд.



Бахши охир ва ё қисмати дуюми китобро мавзӯъҳое ташкил медиҳанд, ки дар қонуни шаҳрвандӣ ба ахволи шаҳсӣ (кодекси оила) шинохта мешаванд. Онҳо аз никоҳ, талоқ, ширхорагӣ, идда, хуль, зихор, нафака ва ғайра иборат мебошанд ва дар таҳқими бунёди хонавода, танзими пайвандҳои хешутаборӣ, ҳифзи муҳити солими оила ва парвариши фарзандони солим нақши муҳимме мебозанд.

Дар ин қисмат бъязан бандҳоеро аз қонуни ахволи шаҳсӣ ва аҳкоми хонавода (кодекси оила) дар қиҷвари Миср ва Сурия, ки бо истинод ба аҳкоми фиқҳ дар мазҳаби ҳанафӣ таҳия шудаанд, зикр намудем, то хонандаро дар дарки ҳарчи амиқтари масъала ва ҳифзи сареъи он мусоидат намояд.

Дар охири ин бахш фаслеро ба баёни ҷойгоҳи иҷтимоӣ ва пойгоҳи ҳуқуқии зан дар фарҳангӣ исломӣ таҳсис додем, ки дар он порае аз корномаҳои азими ислом дар

роҳи таъмини кафолатҳои ҳуқуқӣ ва баланд бардоштани мавқеи зан дар чомеа бо ихтисор зикр гардидаанд.

Бояд қайд кард, ки пас аз баёни ҳукми шаръӣ, моҳият ва қоиди куллии ҳар мавзӯъ, тафсили масоили гуногуни он боб ба бандҳо ва зербандҳо чудо гардидааст. Ҳар банде бо ракамҳои тартибӣ, ҳарфҳои алифбой ва ё тиреҳо шуморагузорӣ ва муайян гардидааст, ки барои бехтар ба хотир супоридани мавзӯъҳои муҳим ва масъалаҳои гуногуни ҳар боб ба хонанда мусоидат менамояд.

Китоб бо истинод ба мӯътабартирин китобҳои фикҳи ҳанафӣ таҳия гардида ва барои доираи васеи хонандагон пешкаш мегардад.

Шоёни зикр аст, ки ин китоб барои аввалин бор бо дастгирӣ ва қӯмаки ҳолисонаи **бародар ва дӯсти арҷманд ҳоҷи Абдуғафури Шарифзода** таҳия ва ба чоп расид. Ҳудованди мутаъол ин амали солеҳро аз ў ба унвони ёдгории фарҳангии баёдмонданӣ бар фарози наслҳо, садақаи ҷория ва пасандози неке дар парвандаи аъмоли бандагонаш қабул фармояд ва идомаи ин суннати некро барои вай ва дигар дӯстдорони илму фарҳангӣ исломӣ иноят фармояд! Ҳудованд ўро дар радифи бандагоне қарор дихад, ки аз онҳо ҳушнуд буда, аъмоли эшонро бо бехтарин ваҷҳ пази-руфтааст. «**Ҳар марду зане, ки амали солеҳ анҷом дихад, дар ҳоле ки мӯъмин бошад, барои ў ҳаёти покизае ато на-моем ва онҳоро ба бехтарин ваҷҳе, ки амал кардаанд, по-дош дихем».<sup>1</sup>**

*Боз бош, эй боби раҳмат, то абад,  
Боргоҳи молаҳу қуфуван аҳад.  
Боз бош, эй боб, бар ҷӯёи боб,  
To расад аз ту қушиур андар лубоб.*

Он ҳамчунин соли 2009-ум аз сӯи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Институти шарқшиносӣ ва мероси

<sup>1</sup> Сураи Наҳл, 16: 97.

хаттӣ бори дигар омода ва бо дастгирии ҳамаҷонибаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон – Эмолалӣ Раҳмон дар зимни силсилаи осори исломӣ, ҳамон гуна ки дар сафҳаҳои аввали китоб мушоҳида мешавад, дар арафаи таҷлили 1310-солагии зодрӯзи хӯҷастаи пешвои бузурги ҷаҳони ислом ва сарвари мактаби фикҳи ҳанафӣ – Имоми Аъзам Абӯҳанифа (рҳ) нашр гардид.

Холо бо назардошти ниёзи маънавӣ ва талаботи рӯ-зафзуни чомеа ба маорифи исломӣ ва донишҳои динӣ бори дигар бо иловаҳои зарурӣ ба чопи ҷаҳорум омода гардидааст.

Дар поён аз тамоми бародарони арҷманде, ки дар таҳия ва нашри ин китоб саҳме гузоштаанд, ба ҳусус дӯсти **холис ва бародари некраӣ Нурмуҳаммади Амиршоҳӣ**, ки дар вероиши ҷадид, танзими матолиб ва ҷониҷӯи он саҳми арзанде дошта, самимона сипосгузорӣ менамоям ва аз даргоҳи Ҳудованд комгории ду ҷаҳонро барои онҳо таманно дорам ва барои тавфиқи ин амали муҳим Ҳудоро шукр мегӯям ва бар Муҳаммаду оли Муҳаммад салавот меғиристам.



## ДАР БОРАИ ФИҚХ

**Ф**иқҳи исломӣ ҳамеша яке аз ғанитарин ва пурбортарин ҳавзаҳои қонунгузории ҷомеаи башарӣ буда ва ҳаст. Бо вучуди ҳолати рӯкуд ва ақибмондагие, ки ҷомеаҳои исломӣ дар мақтаъҳои гуногуни таъриҳ, ба ҳусус дар ҷаҳор-панҷ асри ахир, дар он қарор доштанд ва бо вучуди таҳочуми фарҳангии пурҳаҷме, ки бар зидди арзишҳои фарҳангӣ ва тамаддуни миллатҳои мусалмон сурат гирифта ва бо печидатарин шевавоҳо идома дорад, фиқҳи исломӣ тавонистааст пӯёй ва зинда-рӯҳии ҳудро ҳифз намояд ва ҳамроҳ замон ҳаракат кунад.

Донишмандони мунсиф ва пажӯҳишгарони воқеъбиини Ғарб низ ба ин ғановати фарҳанг ва фиқҳи исломӣ бо сароҳат эътироф кардаанд. Яке аз ин донишмандон бо номи Сотело дар ин бора мефармояд: «*Фиқҳ ва қонуни исломӣ ба андозае ганӣ ва фароғир аст, ки агар нағӯем барои таъмини ҳуқуқҳои мадании ҷомеаи башарӣ ба таври куллӣ коғӣ аст, ҳатман бояд бигӯем, ки барои таъмини ҳуқуқҳои мадании таомони мусалмонон коғӣ аст*».<sup>1</sup>

Аслан қонунҳои ҷомеаи башарӣ, ки тавассути андешаи ҳуди одам вазъ ва тарроҳӣ гардидаанд, пас аз паймудани марҳалаҳои гуногун ва гузашти асрҳо ва наслҳо ба по耶 аз пухтагӣ ва такомули нисбии ҳуд мерасанд. Зоро ин қонунҳо, умуман, ба таҷрибаи наслҳо, дикқати мағзҳо ва сатҳи рушди мағкура ва шаффоғияти нағсияти барнома-резон ва мақомоти қонунгузори он миллатҳо тақя мекунанд ва аз зарғиятҳои ақлонӣ ва фикрии онҳо саҳт во-bastagӣ доранд.

---

<sup>1</sup> Афиғ Абдулғаттоҳ Таббора. Рӯҳи дини исломӣ (тарҷимаи форсӣ, Абӯбакри Ҳасанзода).— Машҳад, 1375 ш. (1997). — С. 535. Минбаъд: Рӯҳи дини исломӣ.

Аммо маҷмӯаи гаронбаҳои фиқҳи исломӣ ба пуштвони илоҳӣ ва ҳазонаи маорифи набавӣ такя дорад. Коре, ки фақеҳони киром ва коршиносони фиқҳи исломӣ дар ҳар асре анҷом медиҳанд, танҳо бозгӯ намудани он бо забони аср ва фарохури зарфиятҳои фикрии мардумони ҳар замон аст.

Фиқҳи исломӣ дар тӯли таърихи мавҷудияти худ то охирин лаҳзаҳои хилофати исломӣ, ҳам дар мӯҳтаво ва ҳам дар баставандӣ аз ҳар навъ қонуни аврупоие бартарӣ дошт, vale дар садсолаи ахир, вақте аз арсаи ҳаёти миллатҳои мусалмон қисман ва ё қуллан берун гардонида шуд, дигар он ҷозибаи қаблӣ ва пешгомӣ дар тамоми арсаҳоро дар зоҳир аз даст дод ва ҳоло ба баставандии тозае ниёз дорад.

Акнун ба шарофати истиқлолият ва дар сояи талошҳои ҳастагинопазир ва раҳнамоиҳои хирадмандонаи сарвари давлат, ки бозгашт ба асолати миллӣ ва ҳувияти аз дастдодаи фарҳангиро ҷузъи сиёsatҳои фарҳангии кишвар қарор додааст, бояд донишварони динӣ ва коршиносони соҳа ба баставандии зебо ва бозгӯ намудани арзишҳои фарҳангӣ ва ганҷинаҳои нағиси тамаддуни ниёгон камар банданд, ки маҷмӯаи гаронбаҳои фиқҳи исломӣ бахши чудоинопазири онро ташкил медиҳад.

Ҳамон тунан ки маҳсулоти дохилии кишвари мо, аз ҷумла меваву сабзвоти он дар сифат ва лаззат аз он чи дар дигар кишварҳои мутараққӣ истехсол мегардад, бартарӣ дорад, vale ба баставандии зебо ва дар сатҳи стандартҳои байналмилалӣ ниёз дорад, ҳамчунин фарҳанг ва тамаддуни исломӣ, аз ҷумла маҷмӯаи фиқҳии он, ба чунин ҷизе бештар ниёз дорад.

Шоёни зикр аст, ки бори сангини ин рисолати илоҳиро дар тӯли таърихи наздик ба якуним ҳазорсола донишмандони бузурги ислом ва қишири уламо (муллоҳо) бо бехтарин сурат ҳамл намуда ва ба наслҳои баъдӣ таҳвил додаанд. Бо ҷуръат метавон гуфт, ки агар онҳо намебуданд,

имрӯз чизе бо номи тамаддуни ҷаҳонии ислом вуҷуд намедошт, вале афсӯс, ки ин хидмати арзанда ва корномаи таърихии онҳоро имрӯз на ҳама кас мешиносад ва арҷ мегузорад.

Таърихан омилҳои зиёде сабаби пӯшида мондан ва ё камранг гаштани ин корномаи бузурги донишмандони ислом дар ҷашми мардум гардидааст ва шояд яке аз он омилҳо ин бошад, ки имрӯз дар миёни намояндагон ва пешоҳангони ин рисолати бузурги илоҳӣ як идда диндорони ҳушк, афсурдарӯҳ, бемӯҳтаво ва дорои афкору андешаҳои пуч ва пур аз таассуб низ вуҷуд доранд, ки нашри арзишҳои волои динро арсаи фаъолиятҳои қӯтоҳназарона ва андешаҳои номавзуни худ қарор додаанд. Онҳо на таҳо тамаддуни исломӣ ва арзишҳои фарҳангии ниёғонамонро бо забони аср ва усул (метод)-ҳои пешрафтаи илмӣ баён наmekунанд, балки аҳёнан худ барои нофаҳмиҳои ҳарчи бештар ва ғурезонидани қиширҳои гуногуни ҷомеа аз тамаддуни фарҳангии волои исломӣ заминаро омодатар месозанд.



Ҷаҳониён, ба ҳусус олами Ғарб, дар тӯли асрҳо ва наздик ба ҳазор сол китобҳои илмии ҷаҳони ислом, дастовардҳои таҷрибӣ ва қашфиётҳои фарзандони рашид ва барӯманди ин тамаддунро, ки дар риштаҳои гуногуни улум ба вуҷуд омада буданд, китобҳои рӯймизӣ ва маводи омӯзишии донишгоҳҳо ва марказҳои илмии худ қарор дода буданд. Тамоми ранҷҳои илмӣ ва ҳосили умри наслҳои ин миллатҳоро бо забонҳои худ тарҷима ва нашр намуда, пояи ҳезиши илмии (Ренессанс) худро бар асоси он бино ниҳоданд. Аллома Иқболи Лоҳурӣ дар ин бора чӣ бас накӯ гуфтааст:

*Ҳикмати аиҷӯ фарангизод нест,  
Асли ӯ ҷуз лаззати эҷод нест.*

*Нек агар бинӣ, мусалмонзодааст,  
Ин гӯҳар аз дасти мо афтоодааст.  
Дона он саҳронишинон коштанд,  
Ҳосилаши афрангиён бардоштанд.<sup>1</sup>*

Гоҳе баъзе кашфиётҳои илмӣ ва таҳқиқотҳои бемонанди нобигаҳои ҷаҳони исломро ба худ нисбат дода, аз номи худ ба ҷаҳониён муаррифӣ намуданд. Душвор буд, ки ба ин илмдуздии онҳо касе ҳам пай барад, зоро тамоми манбаъҳои муҳимми илмӣ ва дастхатҳои ноёби ҷаҳони ислом ба марказҳои илмӣ ва китобхонаҳои аврупойӣ интиқол дода шудаанд. Аксари он дастхатҳои нодир ва манбаъҳои дастноҳӯрда танҳо дар китобхонаҳои кишварҳои аврупойӣ ёфт мешаванд.

Доктор Зегрид Ҳунка дар китоби «Фарҳанги Ислом дар Аврупо»-и худ дар ин бора менависад: «*Тамаддуни исломӣ на танҳо мероси тамаддуни Юнонро аз нобудӣ ва фаромӯшиӣ начот дод, ба он назму услуг баҳшид ва ба Аврупо таҳвил дод, балки он поягузори химияи озмошиӣ, физика, ҷабр (алгебра), илми ҳисоб (арифметика) ба мағҳуми имрӯза, тригонометрияи қуравӣ, заминшиносӣ ва ҷомеашиносӣ мебошад. Тамаддуни исломӣ кашфиётҳо ва ихтирооти гаронбаҳои бешуморе дар тамоми баҳшиҳои улуми таҷрибӣ ба Гарб эҳдо намудааст, ки аксари онҳоро нависандагони аврупойӣ баъдҳо дуздида ба ҳисоби ҳудаишон гузаронидаанд. Аммо гаронбаҳотарини онҳо шояд равииши таҳқиқоти илмҳои табиъӣ бошад, ки пешрафти мусалмонон дар ин ҷанба ҷои пое барои аврупониён дар ин замина боз кард ва онҳоро ба шинохти қонунҳои табиат расонд*».<sup>2</sup>

Вале паҳлӯи дигари тамаддун ва фарҳанги волои ин паҳнои оламро, ки ҷанбаи илоҳӣ дошт, нагузоштанд ба-

<sup>1</sup> Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ, Куллиёти Иқболи Лоҳурӣ. Техрон: Интишороти Паймон, 2002. – С. 384.

<sup>2</sup> Доктор Зегрид Ҳунка, Фарҳанги Ислом дар Аврупо (Islamic culture in Europe). – С. 419, 420. Техрон, 1386 ш. (2007 м.).

рои омӯзиш ва ҳатто мутолиаи назарияйӣ ва муқоисавӣ дар дастраси мардумони кишварҳои худ қарор гирад.

Арзишҳои умумибашарии фарҳанги исломӣ, маънавиёти инсонсози мактаби ислом ва ғанчинаи нафиси фикҳи исломӣ ҳаргиз ба ҳавзаҳои фарҳангии мардумони бола-ёқати он кишварҳо ба сурати зебо ва беолоиши худ роҳ наёфт, балки ҳокимиияти калисо дар асрҳои миёна ва давлатҳои мустамликадори аврупойӣ пас аз давраи Ренессанс ҳамвора бар зидди фарҳанг ва тамаддуни исломӣ мубориза бурда, мардумони худро аз мутолиаи ин захирайи фарҳангӣ ва ҳазонаи илмӣ маҳрум нигоҳ доштанд. Агар ба фарзе аз он истифода гардида бошад ҳам, танҳо дар доираи маҳдуд ва бо мақсади ёфтани роҳҳои мубориза бар зидди он мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

Бо ин ҳама, агар онҳо тавониста бошанд, ки дар арсаҳои гуногуни илмӣ, майдонҳои донишҳои дақиқи таҷрибӣ ва тадқиқотҳои гуногун ба дастовардҳои муҳиммӣ даст ёбанд ва ба канораҳои дурдасти ихтироот равона гарданд, агар дар ин бахш аз миллатҳои мусалмон пешӣ гирифта бошанд ҳам, vale дар ҳавзаи арзишҳои фарҳангӣ ва дастёбӣ ба қонунҳои комил, фарогир ва маҳфуз аз норасоиҳои фикри инсонӣ ҳеч гоҳ ба пояи арзишҳои тамаддуни исломӣ ва қонунҳои фикҳии он нарасидаанд.

Мачмуайи нафиси фикҳи исломӣ ва ҳазонаи маорифи илоҳӣ дар бароварда соҳтани ниёзҳои фитрии инсон, дар таъмини оромиш ва амнияти рӯҳӣ ва иҷтимоии фард, ҳонавода ва чомеа, дар барқарор намудани робитаҳои мусбат ва дӯстона дар миёни қиширҳои гуногуни миллат, дар таъмини озодиҳои инсон ва ҳимояи ҳукукҳои шаҳрвандии вай, дар таъмини адолати иҷтимоӣ ва хулоса, дар фаро гирифтани тамоми паҳлӯҳои ҳаёти одамӣ аз пешрафтатарин қонунҳои дasti башар бартарӣ дорад.

Зеро қонуне, ки тавассути инсон гузошта мешавад, то беи шароит ва маҳдудиятҳое мебошад, ки инсон, яъне шахси қонунгузор ҳеч гоҳ аз онҳо чудоӣ надорад:

- в) таъсирпазири;
- г) хатопазири;
- д) вобастаги;
- ж) ниёзманди;
- з) нисбият.

Такомулпазирии тадричи, маҳдудияти шинохтҳои илмӣ ва зарфиятҳои башарӣ, маҳдудиятҳои замонию маконӣ ва дигар маҳдудиятҳои инсон, ҳамчунин қобилияти таъсирпазири ва хатопазирии ў ҳама боис мегарданд, то инсон натавонад як қонуни комили мутлақ, фарогир ва ба дур аз таъсироти омилҳои дарунӣ ва берунӣ ва ҳамчунин пок аз норасоиҳо хатоҳо бино гузорад.

Вобастагиҳои гуногуни инсон ва ниёзмандиҳои фитрӣ ва ҳаётии ў суръати такомули тадриции ўро кундтар, маҳдудияташро бештар ва таъсирпазирию хатопазирияшро зиёдтар мегардонанд ва дар айни ҳол нисбӣ будани тамоми дастовардҳо ва пешрафтҳои ўро ба исбот мерасонанд. Бинобар ин, қонуне, ки бо дasti чунин инсоне тарроҳӣ ва вазъ мегардад, аз ҳар ҷиҳат ноқистар аз он қонунест, ки аз ҷониби Ҳудованд поягузорӣ гардидааст. Зоро ў аз чунин маҳдудиятҳо, сифатҳои салбӣ ва норасоиҳои инсонӣ пок ва бартар мебошад.

Бо дарназардошти ин маҳдудиятҳои вучудӣ, норасоиҳои имконот ва сифатҳои салбӣ дар инсон аз назари шарияти ислом қобилиятҳои ақлӣ, захираҳои фикрӣ ва зарфиятҳои маънавии ў, бо тамоми таҷрибаҳои иҷтимоӣ ва дастовардҳои илмиаш дар гузоштани тарҳи кулӣ ва низоми мутакомили иҷтимоие барои ҷомеа нокофӣ ва нотавондониста шудааст.



Аз сӯи дигар, танҳо бозгашт ба асолати фарҳангӣ ва эҳёи дубораи арзишҳои исломӣ метавонад хайру саодат ва пешрафту шукуфоиро барои мусалмонон таъмин намояд.

Пажӯҳишгари амрикӣ ва устоди фалсафа дар до-нишгоҳи Ҳорворт (Гарвард) Ҳокнер дар китоби хеш «Рӯ-ҳи сиёсати ҷаҳонӣ» (чопи соли 1932) пас аз баррасии фикҳ ва қонунҳои исломӣ бар асоси мазҳабҳои ҷаҳоргонаи аҳли суннат мегӯяд: «*Тараққӣ ва пешрафти қишиварҳои исломӣ дар ин нест, ки аз гуфтаҳои гарбиҳо пайравӣ намоянд, ки мегӯянд: Дин ҳақ надорад дар бораи инсони имрӯзӣ чизе бигӯяд ва дар бораи қонун ва назми осмонӣ баҳс намояд, балки бар мусалмонон лозим аст асоси тараққӣ ва пешрафтро дар дини худ ҷустуҷӯ намоянд.*

*Агар қасе савол қунад ва бигӯяд: Магар низоми ислом метавонад бо андешаҳои тоза аҳком ва назарияҳои наверо пешкаши намояд, ки мавриди ниёзи зиндагии ин аср бошанд? Дар ҷавоби ин савол мегӯjam, ки тамоми имконоти дохили барои рушиду тараққӣ дар низоми ислом мавҷуд мебошанд, ҳатто қобилияти он барои пешрафт az дигар низомҳои ҷаҳон бештар аст. Мушкили мусалмонон дар ин нест, ки василаҳои тараққӣ, таҳаввул ва пешрафтро дар шариати ислом надошта бошанд, балки мушкили онҳо дар ин аст, ки на-мехоҳанд имконот ва василаҳои дини худро дар роҳи пешрафти хеш ба кор гиранд.*

*Вақте мегӯjam: шариати ислом ба андозаи фаровоне дорои тамоми асосҳо ва пойгоҳҳои зарурӣ барои пешрафт ва тараққии ҷомеаи башарӣ аст, аз ин гуфтаи худ шодам ва эҳсос меунам, ки ҳаққеро адо кардаам».<sup>1</sup>*

Хуб аст бидонем, ки таҳқиқи каромати инсонӣ ва таъмини кафолатҳои ҳукуқии инсон дар зиндагӣ муҳимтарин ҳадаф ва дурнамои арзишҳои ойини ислом ва қонунҳои фикҳии онро ташкил медиҳанд. Коршиносони доираҳои қонунгузорӣ ва донишмандони гайриисломӣ низ ин воқеъиятро хуб дарк карда, ба асли ҳакимонаи аҳкоми шаръ ва мақсадҳои пурарзиши фарҳанги исломӣ эътироф на-мудаанд.

<sup>1</sup> Рӯҳи дини исломӣ (тарҷимаи форсӣ, Абӯбакри Ҳасанзода). – С. 534.

Алфред Гейвум мудири донишкадаи Голҳом ва устоди собиқи забонҳои Шарқи донишгоҳи Дорҳом дар муқаддимаи китоби «Мероси ислом» ба нақл аз Арнест Ҷузеф Ринон – нависандай фаронсавӣ мегӯяд: «*Ислом оини (зиндагии ҷомеаи) башарӣ аст ва меҳоҳад кору фаъолияти одамонро ба сатҳи боло бирасонад. Дар ин сурат метавонем бо фақеҳони ислом ҳамақида бошем ва бигӯем, ки асоси воқеии қонуни ислом озодии инсон аст*».<sup>1</sup>



# ФИҚҲИ ИСЛОМӢ

<sup>1</sup> Муҳиддини Солеҳӣ. Шарҳи ҳол ва зиндагии асҳоби сиҳоҳи сittа. – Санандач, 2002. – С. 8. Ба нақл аз китоби «Мероси ислом», ки тавассути сездаҳ нафар шарқшинос ва устодони донишгоҳҳои Англия таълиф гардидааст.

## МАКТАБИ ФИҚХИИ ИМОМ АБҮҲАНИФА (РХ)

**Б**арои ошноии бештар бо мактаби фиқхий имом Абӯҳанифа (рх) фишурдае аз таърихи таъсисёй ва марҳалаҳои инкишофи онро пешкаш менамоем:

*Мактаби фиқҳи ҳанафӣ* ва умуман, риштаи ҳуқуқ дар ислом ба дасти бузургтарин файласуфи чомеаи башарӣ ва донишмандтарин абармарди аҳди табаатобеин<sup>1</sup> Абӯҳанифа (рх) поягузорӣ гардидааст. Дар рехтани пояҳои ин коҳи баланди илмӣ нуҳбагони фикри он рӯзгор – шогирдони муқарраб ва тирози аввали он устоди беназир, ба монанди Абӯюсуф (рх), Мухаммад (рх), Зуфар (рх), Ҳасан (рх) ва дигарон дар канори он марди Худо ширкати бевосита ва нақши басо азиме доштанд.

*Иmom Абӯҳанифа (рх) ва нуҳбагони андешаи он рӯзгор – шогирданаи ба сурати бузургтарин академияи илмӣ-таҳқиқотӣ ва шоистатарин маҷлиси қонунгузорӣ амал карда, бинои мазҳаби худро бар асоси шӯро ва ба таври дастаҷамъӣ гузоштаанд.*

Дар он маҷмаи илмӣ пас аз муддатҳо баррасиву таҳқиқӣ дар масоили матраҳгардида ва ба хулосае расидани нуқтаи назари тамоми онҳо, ба котиботи маҷлис дастур

<sup>1</sup> Табаатобеин насли сеюми уммат дар садри аввал мебошанд, ки бевосита ба дасти тобеин – насли дуюм – парвариш ёфтаанд. Тобеин насли дуюми уммат ҳастанд, ки ба дасти саҳобагони киром ба камол расидаанӣ ва саҳобагон насли аввали умматро ташкил медиҳанд, ки тарбиятёфтагон ва шогирдони бевоситай расули акрам (с) мебошанд.

Бисёре аз муҳаққиқон бар ин назаранд, ки имом Абӯҳанифа (рх) аз ҷумлаи тобеин – насли дуюми уммат – мебошад ва ўчанд нафар саҳобаи расули акрам (с)-ро диддааст.

мешуд, то онро сабт намоянд. Яке аз котибҳо худи имом Абӯюсуф (рҳ) буд. Сипас он масоил дар китобе бо номи «Усул» сабт мегардид.

Бояд қайд кард, ки дар маркази илмӣ ва ё маҷмаи қонунгузорие, ки имом Абӯҳанифа (рҳ) аз шогирдони саромади худ дар риштаҳо ва таҳассусҳои гуногуни илмӣ ба вуҷуд оварда буд, дар тӯли бисту ду соли фаъолият бештар аз ҳаштоду ду ҳазор (82 000) ва ба қавле бештар аз панҷсад ҳазор (500 000) масъала мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор гирифта, дар маҷмӯае бо номи «Ал-асл» китобат гардидаанд.

Тақрибан бештар аз нисфи ин маҷмӯаро қонунҳо ва масоиле ташкил медоданд, ки дар замони ҳаёти Абӯҳанифа (рҳ) ҳанӯз ба вуқӯъ напайваста буданд ва ин маҷмӯаи азимро дар илми аҳкомшиносӣ ба фиқҳи тақдирӣ ва ё қонунҳои эҳтиётӣ ном мебаранд.

Яке аз равишҳои кори имом Абӯҳанифа (рҳ) ва маҷмаи қонунгузорие, ки ў таъсис дода буд, ин буд, ки масоил ва ҳаводисеро, ки ҳанӯз ба вуқӯъ напайваста буданд, ба таври назариявӣ мавзӯъбандӣ, коркард ва баррасӣ мена-муданд ва тамоми онҳоро низ дар ҳамон маҷмӯа китобат мекарданд. Онҳо, ҳамин тавр, аз замони худ асрҳо ва ҳазорҳо пешӣ гирифтанд ва роҳи берун омадан аз мушкилот ва тарзи ҳалли масоили зиёдеро пеш аз вуқӯъ пешбинӣ ва муайян намуданд.



Китоб, суннат, ичмоъ ва қиёс асоси иҷтиҳодоти мазхаб ва умуман, фиқҳи аҳли суннатро ташкил медиҳанд.

Ином Абӯҳанифа (рҳ) дар асоси далелҳои чаҳоргона тамоми масоилро аз матни шариат истихроҷ (берун ва коркард) намуда, фиқҳро дар чорҷӯбаи бобҳо, фаслҳо ва гурӯҳҳо дастабандӣ ва тадвин намуд.

Мактаби Абдуллоҳ ибни Масъуд (р) (в.32, 33ҳ.) ва ёронаш, довариҳои Алӣ ибни Абӯтолиб (р) (в.40ҳ.), Шу-

райхи қозӣ ва Шаъбӣ, ҳамчунин фатвоҳои Иброҳим, ки ҳама дар Куфа сурат гирифтаанд, сарчашмаи чӯшони мазҳаби Имом (рҳ)-ро ба вучуд оварда, онро дар усулу фурӯъ тағзия ва сероб менамоянд.

Имом Абӯҳанифа (рҳ) мероси илмии Абдуллоҳ ибни Масъуд (р)-ро андӯхтааст. Ибни Масъуд (р) бошад, дар канори ривоятҳои худ аз расули Худо (с) фикҳи Умар ибни Хаттоб (р) (в.23ҳ.) ва иҷтиҳодоти Алӣ ибни Абӯтолиб (р)-ро гирд овардааст.

Имом Абӯҳанифа (рҳ) мегӯяд: «*Бар амири мӯъминон Абӯҷаъфар (халифаи Аббосӣ) ворид шудам. Вай турсид: Илмро аз кӣ гирифтаӣ, эй Абӯҳанифа?* Гуфтам: *Аз Ҳаммод, аз Иброҳим, аз Умар ибни Хаттоб ва Алӣ ибни Абӯтолиб ва Абдуллоҳ ибни Масъуд ва Абдуллоҳ ибни Аббос. Абӯҷаъфар гуфт: Чӣ аҷаб!*».

Имом Абӯҳанифа (рҳ) барои ҳарчи маҳкамтар ниҳодани пояҳои мактаби худ ду қоидai асосӣ ва асли куллие-ро бино ниҳодааст, ки ҳам барои мазҳаби ҳанафӣ ва ҳам барои фикҳи исломӣ ба таври умум ҳамчун асос пази-руфта шудаанд.

### 1) Аз ӯ ривоят шудааст:

«*Вақте ҳадисе ба таври саҳеҳ событ гардиҳ, он (яъне ҳамон ҳадис) мазҳаби ман мебошад*.<sup>1</sup> Ҳамчунин ба ёрони худ фармуд: «*Вақте далеле ба шумо расид, онро билазиред ва таъийид намоед*».<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Зафараҳмади Үсмонӣ. Эълоу-с-сунан. – Ч. 14, баҳши сеюм.– Бейрут, 1997. – С. 280. Минбаъд: Эълоу-с-сунан.

Имом Бурҳонуддин Абӯлмаъолӣ Маҳмуд ибни Садрушариат ибни Мозаи Бухорӣ, Муҳити Бурҳонӣ, муқаддима. – Ч. 1. – С. 51. Минбаъд: Муҳити Бурҳонӣ Ибни Обидин,

Муҳаммадамин ибни Умар ибни Абдулазиз маъруф ба Ибни Обидин, Шарҳу уқуди расми-л-муфтӣ. – С. 17. Минбаъд: Расму-л-муфтӣ.

<sup>2</sup> Муҳаммадамин ибни Умар ибни Абдулазиз маъруф ба Ибни Обидин, Радду-л-мӯҳтор бар Дурру-л-муҳтор. – Ч. 1. – С. 154. Минбаъд: Радду-л-мӯҳтор.

Расму-л-муфтӣ. – С. 17.

Воқеан ҳам, татбиқи ин қоида шохраги ҳаёт ва пешрафтҳои доимии мазҳаб дар асрҳои тиллоии он ба шумор мерафт.

**2)** Аз имом Абӯҳанифа (рҳ) ва ёрони ӯ ривоят шудааст: «*Барои ҳеч касе фатво додан ба қавли мо ҳалол ва дуруст намебошиад, то надонад, ки мо онро аз қадом сарчашима ва бо қадом далел гуфтаем*».<sup>1</sup>

Вақте дар миёни мардум шоєъ гардид, ки гӯё имом Абӯҳанифа (рҳ) ва ёронаш қиёсро бар ҳадис тарҷех медиҳанд ва мазҳаби фиқҳии онҳо, яъне усули коркард ва таснифи масоил дар мактаби онҳо бештар бар раъй ва афкори шахсии худи онҳо такя дорад, он ду қоидаро барои онҳо бозгӯ намуд.

*Имом Абӯҳанифа (рҳ) на мактаби фиқҳии худро ба тарзи классик ва он чӣ машҳур буд, бино ниҳода ва на шогирдонашро дар ҷорҷӯбаи танги назарӣ ва бар меъёрҳои маъмули ҳалқаҳои дарсӣ ва шогирдиву муридии он рӯзгор тарбият намудааст, то ҳарчи ӯ бигӯяд, ҳама таслими он бошанд ва бо қалбу забони баста: Бале, дуруст мегӯй, Ҳазрат, бигӯянд.*



Балки имом Абӯҳанифа (рҳ) ҳаракати илмие ба роҳ андохта буд, ки парвардагони мактабаш бо дилҳои вораста ва андешаҳои фарогир дар уқёнуси илмҳои шариат шино мекарданд. Истеъдодҳои худодод дар онҳо ба камол расида, нерӯи таҳлилу арзёбиашон дар тамоми масоил ба борнишаста буд. Имом (рҳ) тариқаи истихроҷ ва берун кашидани нуҳуфтаҳои илмии ҳар донишмандеро аз аъмоқи рӯҳаш ба онҳо омӯхта буд. Онҳо барҳоста аз чунин пойгоҳи илмие бо устоди худ, бо риояи одоби эҳтиром ва дарки

<sup>1</sup> Ҳамон сарчашма. – С. 21, 25.

Абдулҳалими Ҷундӣ, Абӯҳанифа қаҳрамони озодӣ ва тасомӯҳ дар ислом. – Қоҳира. – С. 54. Минбаъд: Абӯҳанифа қаҳрамони озодӣ ва тасомӯҳ дар ислом.

чойгоҳи баланди пешвой нисбат ба устодашон, дар бисёре аз масоили асливу фаръӣ ба мунозира ва гуфтугузори илмӣ мепардохтанд.

Аз Абӯюсуф (рҳ) рӯзе пурсида шуд: «*Чаро дар ин мавзӯъ бинобар назари Абӯҳанифа (рҳ) ҳукм намудӣ, дар ҳоле ки қаблан дар ҳамин масъала бо ў муҳолиф будӣ? Гуфт: Мо бо ў ба ин хотир муҳолифат мекардем, то макнуноти илмӣ ва нуҳуфтаҳои замирашро берун оварем*».

Боре пас аз хулосаи мачлис ва муайян гардидан нуқтai назари тамоми аҳли нишасти дар масъалае диданд, ки яке аз шогирдон ба номи Офияти Авдӣ ҳузур надорад, имом Абӯҳанифа (рҳ) фармуд: «*Мавзӯъро набандед, то назари Офиятро низ дар он бишнавем*».

Имом Абӯҳанифа (рҳ) ҳангоми таълими парвардагони боргоҳаш равишиҳоеро ба кор мебурд, ки дар соҳтани шахсияти инсонӣ, шукуфоии истеъдодҳои илмӣ ва расиши нубуғи фикрии онҳо натиҷаҳои худро доданд. Вай гоҳе пас аз матраҳ намудани масъалае яке аз эҳтимолоти мавзӯъро бо бурҳону далел баён мекард.

Сипас назари онҳоро дар он мавзӯъ меҳост. Вақте мединд, ки онҳо ҳомӯш нишастаанд ва ҳеч гуна илова ва нақзе дар он надоранд, эҳтимоли дуюми масъаларо бо санадҳои дигаре баён медошт. Сипас фикри онҳоро дар он мепурсид. Чун онҳо чизе намегуфтанд, эҳтимоли дигари онро матраҳ ва бо санаду далел иброз медошт. Он гоҳ пас аз гирифтани назари онҳо дар он мавзӯъ яке аз он эҳтимолотро бар дигараш тарҷех медод.

Имом Абӯҳанифа (рҳ) зиёда аз ҳафтсаду сӣ шогирди варзида ва дар сатҳи болои илмӣ ба камол расонидааст. Аз он миён ҷаҳор нафари онҳо шӯҳрати ҷаҳонӣ ёфта, ду нафари онҳо – Абӯюсуф (рҳ) ва Муҳаммад (рҳ) ба мартабае аз илму маърифат расида буданд, ки ба унвони «Имомайн» ва «Соҳибайн» шинохта мешуданд.

Парвардагони мактаби он ҳазрат (рҳ), ба хусус ду шахсияти забардасти онҳо – Имомайн, ба мақоме расида бу-

данд, ки бисёре аз донишмандони он рӯзгор онҳоро пешвоёни мустақил, имомони асосгузор ва саромади замон, ба монанди имом Шофеъӣ (рҳ), имом Аҳмад (рҳ) ва дигарон медонистанд.

Имом Абӯҳанифа (рҳ) дар қалбу андеша ва замири шогирдон рӯҳ ва нафҳае дамид ва аз онҳо мардоне соҳт, ки пас аз андак муддат зимоми чомеаи худро дар даст гирифтанд ва аз шарорати нафси ҳокимон то андозае қостанд. Имом (рҳ) вакте Абӯюсуф, Мухаммад, Зуфар, Ҳасан ва дигаронро ба оғӯши мактаби худ қашид, ба ҳақ, илҳомшуда ва аз нуҳуфтаҳои шахсияти онҳо огоҳ буд. Вай онҳоро падарвор ва ҳамчун маҳбубтарин фарзандонаш тарбия ва парвариш намуд. Исом (рҳ) мегӯяд: «*Он ҳақке, ки Абӯҳанифа (рҳ) бар ёрони худ дорад, ҳеч касе бар дигаре надорад. У пашишаеро намегузошт бар онҳо бинишинад*».<sup>1</sup>

Абӯюсуф (рҳ) низ борҳо ба мақоми баланди Имом (рҳ) дар дилҳояшон ишора намудааст. Вай мегӯяд: «*Ман қабл аз падару модарам барои ў дуо мекунам, дар ҳоле ки ўро шунидам, ки мегуфт: Ман барои (устодам) Ҳаммод (рҳ) ҳамроҳи падару модарам дуо мекунам*». Боз мегӯяд: «*Худованд Абӯҳанифаро дар сояи раҳматаш қарор дихад ва ўро подоши хайр дихад. Зеро ў таъми дунёву охират ҳар дуро ба ман ҷашонид*».<sup>2</sup>

Имом Абӯҳанифа (рҳ) боре ба Абӯюсуф (рҳ) гуфта буд: «*Ман туро қозие дар оянда мебинам*».<sup>3</sup>

Имом Абӯюсуф (рҳ) пас аз вафоти устодаш дар аҳди се ҳалифаи Аббосӣ: Маҳдӣ, Ҳодӣ ва Ҳорун вазифаи қазо (қозигӣ)-ро дар даст дошт. Дар даврони Ҳорунаррашид ба мақоми қозиёлқузоти дорулхилофат даст ёфт.<sup>4</sup> Вай ба қалбу рӯҳи ҳалифа ба ҳадде наздик гардид, ки дигар ҳалифа

<sup>1</sup> Абӯҳанифа қаҳрамони озодӣ ва тасомӯҳ дар ислом. – С. 100.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо.

<sup>3</sup> Ҳамон ҷо. – С. 104.

<sup>4</sup> Имом Абӯумар Юсуф ибни Абдулбарри Намирии Куртубӣ маъруф ба Ибни Абдулбарр. Ал-интиқо. – Бейрут. – С. 173.

ба унвони устод барояш хидмат мекард, ҳатто савори шутураш бар халифа ворид мегашт. Дар намозҳо имом ва дар мавсими ҳаҷ раиси ҳүҷҷоҷ буд ва халифа Ҳорунаррашид ба ў иқтидо мекард. Боре ў ҳамроҳи халифа ҳаҷ мекарданд ва писараш Юсуф раёсати ҳочиёнро бар ўҳда дошт.

Халифа Ҳорун боре бо ишора ба пешгӯии имом Абӯҳанифа (рҳ) фармуд: «Қасам ба ҷонам, ки илм дину дунё ҳар дуро баланд мебардорад». Сипас бар имом Абӯҳанифа (рҳ) раҳмат фиристода гуфт: «Ўбо ҷаими ақлаш чизеро медид, ки ба ҷаими сар дида намешавад».<sup>1</sup>

Вақте Абӯюсуф (рҳ) вафот кард, халифа Ҳорунаррашид бар вай намоз кард ва ўро дар гўристони қурайшиҳо, дар ҷое, ки фарзандаш Амин ва ҳамсарав Зубайда дағн гардидаанд, ба хок супорид.

*Ростӣ, Абӯюсуф (рҳ) роҳи нуфуз ва ҷовидонагиро барои мактаби устодаш – мазҳаби ҳанафӣ – кушод ва имом Муҳаммад (рҳ) онро ҷовидона соҳт.*

Имом Муҳаммад (рҳ) аз соли 158 то 169-уми ҳичрӣ бо супорише аз ҷониби халифа Маҳдӣ сокини Мадина гардид. Вай дар ин муддат аз имом Молик ибни Анас (рҳ) – имоми дори ҳичрат (95-179ҳ.) илми ҳадисро омӯҳт ва «Муваттаъ»-ро аз ў ривоят намуд, ки он беҳтарин ва мӯътабартири ривоятҳои «Муваттаъ»-и имом Молик (рҳ) ба шумор меравад.<sup>2</sup>

Имом Шофеъиро (150-204ҳ.) бо тӯҳмати гароиш ба ташайюњо ба муҳокимаи халифа Ҳорун оварданд ва имом Муҳаммад (рҳ) барои начоти вай талошҳои зиёде намуд. Бо ҳамин дар миёни онҳо робитаи дӯстӣ барқарор гардид ва ў маҷзуб (шефта)-и таълимоти имом Муҳаммад (рҳ) гашт. Имом Шофеъӣ (рҳ) дар васфи имом Муҳаммад (рҳ) мегӯяд: «Ҳеч қас дар илм он некӣ ва эҳсонеро, ки Муҳаммад бар ман гузоштааст, наниҳода». Боз мегӯяд: «Ҳар гоҳ Му-

<sup>1</sup> Абӯҳанифа қаҳрамони озодӣ ва тасомуҳ дар ислом. – С. 104

<sup>2</sup> Эълоу-с-сунан. – Ҷ. 14, бахши сеюм. – С. 265. Абӯҳанифа қаҳрамони озодӣ ва тасомуҳ дар ислом. – С. 109.

ҳаммад ба баёни масъалае мепардохт, гӯй қуръонест, ки фуруд меояд. Ҳеч ҳарфоро муқаддам ва муаххар намесохт».<sup>1</sup>

Имом Шофеъӣ (рҳ) китобҳои Муҳаммад (рҳ)-ро хонд ва фиқҳи ўро бардошт ва аз он роҳ фиқҳи Абӯҳанифа (рҳ) ва гузаштагонро аз бар намуд. Аммо худи имом Муҳаммад (рҳ) ин нухбай парвардагони Абӯҳанифа (рҳ) бошад, аз илми имом Молик (рҳ) сероб мегардад. Имом Шофеъӣ (рҳ) дар навбати худ он мероси гаронбаҳоро ба имом Аҳмад ибни Ҳанбал (164-241 ҳ.) интиқол медиҳад. Дар ин ҷо, чуноне мушоҳида мегардад, ҳар чаҳор мазҳаби фиқҳӣ бо ҳам пайванд ҳӯрдаанд.

Имом Муҳаммад (рҳ) соли 189 ҳ. дар дехаи Ранбуя аз тобеоти шаҳри Рай дар аснои сафаре, ки халифа Ҳорунаррашид бо он ҳамроҳ буд, даргузашт. Дӯсти ў забоншиноси маъруфи араб – Касой низ дар ҳамон сафар даргузашт. Пас аз дафни онҳо халифа фармуд: «*Имрӯз фиқҳ ва лугат (забон) ҳар ду (бо соҳибонашон) мадфун гардиданд*».<sup>2</sup>



Имом Абӯҳанифа (рҳ) пеш аз он ки саромади фақеҳон ва ягонаи мұчтаҳидон бошад, тавонмандтарин файласуф ва забардасттарин донишманди илми қалом (фалсафа ва ҳикмати исломӣ) низ буд. Дар баҳсҳои фалсафӣ ва мунонзира бо тоифаҳои даҳрӣ, бeroҳ ва гайра фаъолона иштирок намуда, ҳамеша бар онҳо дасти ғолиб дошт. Ҷӣ қадар аз поафтодагони гумроҳ пас аз шуниданси суханони Имом (рҳ) ба ҷодаи ҳақ ҳидоят мейғтанд.

Имом Абӯҳанифа (рҳ) на танҳо файласуф ва бузургтарин фақеҳи рӯзгори худ буд, балки парҳезгортарин муттақӣ ва дар айни ҳол огоҳтарин марди сиёсати он рӯзгор ба шумор мерафт.

<sup>1</sup> Ҳамон ҷо. – С. 110.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо. – С. 112.

Дар канори ғановати мактаби фикҳӣ ва машгулияти шабонарӯзияш дар тарбияи зубдае (элитае) аз шогирдон, ибодати Ҳудо ва дигар аъмоли нек рӯҳу андешаи ӯро ҳаловат ва гармӣ мебахшид. Ҳамасола дар моҳи Рамазон шаст бор, яъне дар як шабонарӯз ду бор Қуръонро хатм мекард. Ҳар сол ба ҳаҷ мерафт. Дар ҳафтод соли умри муборакаш панҷоҳ бор ба ҳаҷ рафтааст. Илова бар ин та-лошҳои илмӣ ва ҳаёти саршор аз ибодат, ҳеч кас аз хонаи ӯ бенаво бар намегашт.

Вусъати гунҷоиши қалби ӯ ҳамаро фаро гирифта буд. Ӯ ҳамеша мегуфт: «*Ҳудованҷо! Ҳар кӣ дилаш аз мо ба танг омадааст, мо ӯро дар дилҳои худ ҷой додаем*». Агар ӯро ба файласуфе чун Афлотун муқоиса намоем, мебинем, ки вай бар дари мактабаш навишта буд: «*Ҳар кӣ ақли ҳандасӣ (геометри) надошта бошад, ба назди мо наояд*».<sup>1</sup>

Бузургӣ ва ҷанбаҳои гуногуни шаҳсияти Ином (рҳ) тамоми ҷомеаро дар се баҳши: мардумӣ, сиёсӣ ва илмии он фаро гирифта буд ва мардум ӯро ба ҳақ, бузургтарин имом (Иноми Аъзам) ва қаҳрамони озодиву самоҳат (осон-гирий ва нармӣ) дар ислом номида буданд.

Ҳатто дар бораи ақидаи тавҳид ва усули эътиқодот дидгоҳҳои имом Абуханифа (рҳ) аз он чи имрӯз ба номи ақидаи ашъарӣ ва мотуридӣ шинохта мешавад, фарқ доранд. Назари Ином (рҳ) дар робита ба тавҳиди улухият, сифоти зот, сифоти феъл ва баҳшҳои дигари ақида ҳамон назари саҳобагони киром, тобеин ва ҷумҳури уламои аҳли суннат мебошад.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ҳамон ҷо. – С. 76.

<sup>2</sup> Гуфтанист, ки ақидаи гузаштагон ва салафи солехи уммат дар садри ислом аз сарчашмаи китоби Ҳудо ва суннати расули акрам (с) барҳоста ва таҳдоби он бо далоили он ду саргҳаи файз бино ниҳода шудааст. Ақида ва шинохтҳои тавҳидӣ асли аввали динро ба вучуд оварда ва асли дуюм, ки аз аҳкоми шариат иборат аст, бар он зербинои эътиқодӣ устувор гардидааст. Ином Абӯҳанифа (рҳ) ва ҳалқаи нахустини шогирдонаш, ба ҳусус имом Абӯюсуф (рҳ) ва имом Муҳаммад (рҳ) аз акобири насли сеюми уммат ба шумор мераванд ва дар аквол ва

ифодоти эшон намои комиле аз низоми эътиқодии ислом таҷассум ёфтааст. Рисолаҳои каломии имом Абӯҳанифа (рҳ), аз қабили «Фиқҳи акбар», «Фиқҳи абсат», рисолаи «Васият» ва ғайра аз нахустин таълиғот ва осори илмие ҳастанд, ки ба таври мустакил дар бораи низоми эътиқодии аҳли суннат ва маҷмӯабинои тавҳид дар ислом навишта шудаанд.

Дар нимаҳои дуюми асри ду ва дар асри сеюм ва чаҳоруми пас аз ҳичрат ҷараёнҳои фикрӣ, равияҳои каломии ақлгаро ва мактабҳои эътиқодие бо рӯйкарди хосе аз бардоштҳои динӣ, ба ҳусус пайравони мактаби эътизол бо истифода аз фазои бози исломӣ ва таҳаммулпазирӣ мусалмонон дар баробари ақидаи аҳли суннат ба шиддат ба муబориза пардохтанд ва ба нуфузу иқтидори сиёсӣ даст ёфтанд. Ин ҷо буд, ки гурӯҳе аз нуҳбагони фикрӣ, мутафаккирони барҷаста ва диншиносони варзидаи ҷаҳони ислом, ба монанди Абулҳасани Ашъарӣ (в.324ҳ./935м.), Абӯмансури Мотуридӣ (в.333ҳ./944м.) ва дигарон ба ҳимояи ақидаи аҳли суннат барҳоста, ба шубҳаҳо, ибҳомот ва эродҳое, ки аз сӯи пайравони он мактабҳои фикрӣ ба онҳо доман зада ва дар байни мардум тарвиҷ мешуданд, бо далелҳои мантиқӣ ва бароҳини ақлӣ посух медоданд.

Ин пешоҳангони андешаи исломӣ ба ишқолоти эроднамудаи пайравони он мактабҳои фикрӣ аз боби ҳамсайрӣ бо ҳасм бештар ба ҳамон силоҳи илмие, ки ҳуди онҳо ба кор мебурданд – далелҳои мантиқӣ ва бароҳини ақлӣ – посух медоданд. Зоро дар назди пайравони он мактабҳои фикрӣ бароҳини ақлӣ ва далоили мантиқӣ асл ва далоили қуръонӣ бар асоси таҷвизи ақл устувор буд.

Аммо ин ҳаргиз ба маънои он нест, ки ҳомиёни ақидаи аҳли суннат ба далоили қуръонӣ ва бароҳини динӣ дар бораи тавҳид эътиное на-методанд, балки мантиқи мунозара бо ҷониби ҳамбаҳс тақозо мекард, ки ӯро бо ҳамон равише қонеъ созанд, ки дар назди вай қобили қабул бошад.

Ин мавқеъ ҳатман аз онҳо талаб мекард, ки барои наздиктар соҳтани мағоҳими динӣ, ба ҳусус матолиби илми тавҳид ба зехнияти шунаванда ва ҳифзи андешаи мардум аз шакку шубҳа бештар аз табақаи салаф ба таъвили баъзе мағоҳими тавҳидӣ ва нусуси динӣ дар бораи сифоти Худованд ва дигар муташобеҳот рӯй оваранд. Ҳамин мавқеъ ва шевави барҳӯрд бо нусуси динӣ дар бораи сифоти Худованд ва муташобеҳот равиши мутааххиринро дар илми қалом ва ё риштаи тавҳид ба вучуд овард.

Шоёни зикр аст, ки таъвили баъзе нусуси динӣ дар гуфтаҳои расули акрам (с) ва ақволи салаф низ вучуд дорад, вале аҳли салаф домани таъвилро ба ҳамон марзҳое, ки дар Китоб, Суннат ва ақволи бузургени садри ислом омадааст, маҳдуд медонанд ва дар дигар мавридиҳо ну-

**Имом Абӯҳанифа (рҳ) ба ҳақ, бунёдгузори тариқаи аҳли суннат ва муайянсозандои нишондодҳои он мебошад.**

**Имом Абӯҳанифа (рҳ) дар миёни уммати исломроҳ ва тариқаэро аз худ бар ҷой гузошт, ки мусалмонон то абад мадюни хидматҳои ўдар соҳаҳои гуногуни илми фикҳ, тавхид, қалом, худопарастиву тақво ва гайра мебошанд.**



Афкор ва назароти мазҳаб дар зери сарпарастӣ ва бо роҳнамоии худи имом Абӯҳанифа (рҳ) тадвин гардидаанд. Вақте пас аз баррасӣ ва омӯзиши паҳлӯҳои гуногун ва суратҳои ҳар масъала ба натиҷае мерасиданд, онро ё худи Абӯюсуф (рҳ) ва ё яке аз котибони маҷlis дар маҷмӯае бо номи «Усул» қайд мекарданд. Абӯюсуф (рҳ) баъзе афкор ва назароти мазҳабро дар чандин китоб, аз ҷумла «Амолӣ», «Осор», «Наводир» ва гайра гирд овардааст, вале аввалин шахсе, ки нахустин донишномаи (энсиклопедияи) мазҳабро тадвин намуд, имом Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ, дуввумин шогирд ва ёри Имом (рҳ) мебошад.

Имом Абӯюсуф (рҳ) агар халифа ва садри аввали мазҳаб пас аз ҳазрати Имом (рҳ) бошад, пас имом Муҳаммад

---

суро тибки далолати зоҳири онҳо дониста, чигунагӣ ва кунҳи воқеъияти онро ба Худо вомегузоранд. Табакаи мутааххирин бошанд, бо истинод ба ин ки асли таъвил дар дин вучуд дорад, онро таъмим бахшида, ба таври васеътаре аз он истифода кардаанд. Ҳамин аст он тафовути равиши (методӣ)-е, ки дар байни ақидаи аҳли салаф ва табакаи мутааххирин вучуд дорад.

Пас воқеъияти таъриҳӣ ин аст, ки равиши мутааххирин дар барҳӯрд бо масоили илми тавҳид бар таҳдоби мактаби ақидатии аҳли салаф пояrezӣ шудааст, вале дар он аз таъвил ва тағсилоти фалсафӣ-аклӣ ба таври васеъе истифода шудааст, на баръакс. (Барои қасби маълумоти бештар дар ин мавзӯй ба «Рисолаҳои имом Абӯҳанифа (рҳ) дар бораи арзишҳои эътиқодии ислом» аз худи муаллиф муроҷиат шавад).

Бо ин ҳол, поягузорони равиши мутааххирин – Абулҳасани Ашъарӣ ва Абӯмансури Мотуридӣ – дар баъзе таълифот ва осори илмии худ ба ин воқеъият ишора кардаанд, ки равиши барҳӯрди салаф ба ин мақоили авлотар ва ба саломати эътиқодӣ наздиктар аст.

муассиси дуюми он ба шумор меравад. Навиштаоти вай таҳдоб (асос)-и мазҳаб, балки сухангӯи расмии он мебошанд. Ҳатто китобҳояш асоси тамоми китобҳои тадвингардида дар фиқҳи ҳамаи мазҳабҳо мебошанд.

Кавсарӣ дар китоби худ «Булуғу-л-амонӣ» овардааст: «*Аз ҳеч донишманде аз табақаи Муҳаммад ибни Ҳасан ба андозаи китобҳои ў ба мо нарасидааст, балки китобҳои вай асоси тамоми китобҳои тадвингардида дар фиқҳи мазҳабҳо мебошанд. Ҷӣ қадар ҳуқуқшиносони пажӯҳишгар ва қозиёни шаръ ба нашири китобҳои Муҳаммад ибни Ҳасан пардохтаанд. Зоро ҳама китобҳои ўро ба ҳайси асоси китобҳои тадвингардида дар фиқҳи тамоми мазҳабҳо эътироф кардаанд*.<sup>1</sup>

Аз чумла «Асадия», ки асли китоби «Мудаввана» дар мазҳаби моликиро ташкил медиҳад, дар партави китобҳои Муҳаммад (рҳ) таълиф гардидааст. Шофеъӣ (рҳ) низ китобҳои қадим ва ҷадиди худро пас аз фаро гирифтани фиқҳ ва китобат ва ҳифзи китобҳои имом Муҳаммад (рҳ) таълиф намудааст. Ибни Ҳанбал (рҳ) низ дар масоили гуногун аз китобҳои имом Муҳаммад (рҳ) ҷавоб меғуфт. Ҳамчунин, факеҳон ва донишмандони баъдӣ низ ба ҳамон андоза аз китобҳои вай истифода намудаанд.



Донишмандон маҷмӯаи гаронбаҳои *фиқҳи исломиро* аз ҳайси мӯҳтаво *ба чаҳор баҳш* – а) ибодот, б) муомалот, в) уқубот ва г) баҳши одоб ҷудо кардаанд ва дар заминаи қонунгузорӣ бошад, онро ба *ҳафт қисмат ва ё маҷмӯа* тақсим намудаанд, ки зикри онҳо барои хонанда муфид ва зарурӣ аст. Фиқҳи хонавода, фиқҳи муомалот, аҳқоми кишвардорӣ ва фиқҳи сиyr ҳама аз ҷиҳати мӯҳтаво як баҳш ва фиқҳи уқубот як баҳши дигари низоми фиқҳиро ташкил медиҳанд.

<sup>1</sup> Умар ибни Абдулазиз ибни Мозаи Бухорӣ маъруф ба Садруш-шаҳид. Шарҳи «Чомеъу-с-сағир». – С. 15. Ба накӯл аз китоби «Булуғу-л-амонӣ». – Бейрут, 2006. – С. 60. Минбаъд: Шарҳи «Чомеъу-с-сағир».

## 1. Фиқҳи ибодот

Дар ин маҷмӯаи аҳкоми фиқҳ робитаи банда бо Ҳудо ва тарзи ибодат ва муносибати вай бо Парвардигораш муайян гардидааст. Бояд гуфт, ки такомули шахсияти инсонӣ ва ҷавҳари маънавиёти ўбар асоси таълимоти дини ислом бар рӯи ҳамин пойгоҳи бандагии Ҳудо бино ниҳода шудааст. Ибодати Парвардигор ба маънои худсозии шахсияти инсон, поксозии он аз ҳар гуна ҳавову ҳавас ва дар масири камолот қарор додани вай мебошад.

Инсон бояд аз назари фикрӣ ва эътиқодӣ ба як сарчашмаи нерӯманде, ки ҳамон зоти Парвардигор аст, такя намояд ва ҷавҳари шахсияти худро дар ҷорҷӯбаи таълимоти ҳаётбахши дини Ўбисозад. Ибодати Парвардигор пойгоҳи нерӯманде дар ботини инсон ба вучӯд меоварад ва ўро дар маҷрои зиндагӣ ҳадафмандӣ, пойдорӣ ва ҷиҳат мебахшад.

Ин ҳамон барномаи амалие мебошад, ки имрӯз илмҳои инсонӣ (гуманитарӣ), ба монанди илми равоншиносии муосир ва ҷомеашиносӣ дар ҳалли бӯхронҳои равонӣ ва мушкилоти иҷтимоӣ ба чунин пойгоҳе дар замони инсон эҳсоси ниёз менамоянд ва нақси амалии барномаҳои таҷрибии худро дар ин замона дарк намудаанд.

Ин бахши фиқҳ аҳкоми намоз, закот, рӯза, ҳач ва умуман, барномаи ибодатҳоро дар ислом дар бар мегирад ва ҷигунағии робитаи банда бо Ҳудоро муайян месозад. Онро аҳком ва ё бахши ибодатҳо меноманд.

## 2. Фиқҳи ҳонавода (аҳволи шахсӣ)

Бахши дуюми фиқҳро аҳком ва муносибатҳои ҳонаводагӣ, ба монанди никоҳ, талоқ, идда, ҳулъ, нафака, ширхорагӣ, мерос ва гайра ташкил медиҳанд ва дар қонуни маданияи Ислом бинобар истилоҳоти имрӯза ба аҳволи шахсӣ (кодекси оила) ва ё ҳолатҳои шаҳрвандӣ шинохта мешавад.

### **3. Фиқҳи муомалот ва ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ**

Дар ин маҷмӯаи фиқҳӣ ҳукми тамоми додугирифтҳо ва навъҳои гуногуни муомалоте, ки инсон дар зиндагӣ ба онҳо ниёз пайдо мекунад, муқаррар гардидааст. Ин бахш муомалоти тиҷоратӣ, иҷора, нигаҳдории амонат, ваколат, ҳавола, зироат, раҳн (гарав), даъвоҳои шаҳрвандӣ бонкдорӣ ва амсоли онро дар бар гирифтааст ва ҳеч гӯшае аз зиндагонии инсон аз партави аҳкоми фиқҳ дар ин замина бे-рун намондааст. Ҳамчунин дар ин бахш назарияҳои уму-мӣ дар мавзӯъҳои гуногуни муомалот мавриди омӯзиш қарор мегиранд.

Ин маҷмӯаро ҳамроҳи маҷмӯаи дуюм – аҳволи шаҳсӣ – дар истилоҳоти ҳуқуқӣ ва тибқи қонунгузориҳои имрӯза қонуни маданий (кодекси гражданий) мегӯянд. Ҳар чизе, ки ба ҷанбаҳои ҳуқуқии ҳаёт ва кору фаъолиятҳои фардӣ, хо-наводагӣ ва иҷтимоии шаҳрвандон тааллук дорад ва ё дар зиндагӣ ба он ниёзе меафтад, дар ин бахш шомил мебо-шад, ҳатто муносабати инсон бо ҷанин, ки ҳанӯз дар ши-камни модар қарор дорад, ҳуқуқи ҳайвонот ва тарзи муно-сабати инсон ба табиат ва муҳити зист ба таври зебо ва фарогире дар он муайян сохта шудааст.

### **4. Фиқҳи уқубот (чиной)**

Ин бахш қонунҳои ҷиноии фиқҳи исломиро дар бар мегирад ва барои ҳифзи амният ва таъмини назми иҷти-моии қишвар ба мӯҷозоти қонунии ҷинояткорон, дуздон, шаробхорон, ришваҳорон, зинокорон ва умуман, одамоне мепардозад, ки ба гунае пешрафти қишвар, тартиботи ҷам-ъиятӣ ва меъёрҳои ахлоқиро дар ҷомеа ҳалалдор менамо-янд. Ин бахш дар мароҷеи фиқҳӣ ҳудуд ва уқубот ва дар истилоҳи ҳуқуқии имрӯза қонун (кодекс)-и ҷиной номида мешавад.

### **5. Фиқҳ ва ё аҳкоми қишвардорӣ**

Ин бахш консепсияҳои давлатдорӣ, султаи ҳоким бар раъият, ҳуқуқҳо ва вазифаҳои дучониба дар байни онҳо ва

дигар муносибатҳои иҷтимоиро дар бар мегирад ва аҳкоми султонӣ ва ё сиёсати шаръӣ номида мешавад. Дар он салоҳиятҳои мақомоти идорӣ, мустақилияти амалии судҳо ва мақомоти қонунгузор ва ҳамчунин меъёрҳои ахлоқии онҳо дар ҷараёни фаъолияти кориашон, яъне ҳам ҳуқуқҳои дастурӣ (конститутсионӣ) ва ҳам ҳуқуқҳои идорӣ (административӣ)-и онҳо муқаррар гардидааст.

## **6. Фиқҳи сијар ва ё равобити байналмилали**

Бахши шашум равобити давлат ва тарзи муносибати ҳокими исломӣ бо давлатҳои ҳамсоя ва дигар кишварҳои дуру наздики дунё дар ҳолатҳои сулҳу ҷанг, танишҳои минтақавӣ, амнияти умумӣ ва ҳамчунин, робитаҳои дипломатӣ, аҳдномаҳои ҳамкорӣ, қарордодҳои иқтисодӣ ва гайри инҳоро бо дигар кишварҳо пешбинӣ ва ба танзим медарорад. Онро дар фиқҳи исломӣ аҳкоми сијар ва дар истилоҳи ҳуқуқшиносии имрӯза равобит ва ё ҳуқуқҳои байналмилалии умумӣ меноманд.

## **7. Фиқҳ ва ё фарҳанги ахлок**

Бахши ҳафтум меъёрҳои ахлоқии чомеа, одоби мушират, фазоили аъмол ва умуман, ҳолатҳои маънавӣ ва муносибатҳои ахлоқии мардумро ба танзим медарорад ва дар зимни аҳкоми барҷастае чомеаро мавриди хидоятҳои амалии худ қарор медиҳад. Ин бахшро ахлок ва одоби исломӣ меноманд.<sup>1</sup>

Пас хуб возех аст, ки фиқҳи исломӣ низоми ҳуқуқии рӯҳӣ ва маданий аст ва шариати ислом барои танзими умури дин ва дунё ҳар ду омадааст. Аз ин рӯ, низоми ҳуқуқӣ (фиқҳӣ)-и ислом аз тамоми қонунҳои вазъӣ ва низомҳои ҳуқуқие, ки моҳият (характер)-и динӣ надоранд, ба куллӣ фарқ меқунад ва бар фарози аҳкоми маданий, ҷиной ва тамомии бахшҳои он рӯҳи маънавиёт ва ҷавҳари диёнат ва

<sup>1</sup> Алмаҳалу-л-фиқҳию-л-омм, Мустафо Аҳмад Зарқо. – С. 66, 67. – Димишқ. Минбаъд: Алмадҳалу-л-фиқҳӣ; Фиқҳи манҳаҷӣ (тарҷимаи форсӣ, Мухаммадазизи Ҳусомӣ ва Фарзоди Порсо). – Ҷ. 1. – С. 19, 20.

тақво соя афкандааст.

Зоро қонун ва адаб (фарҳанг ва маънавиёт) ҳар ду воқеъияти иҷтимоӣ ва иқтисодии миллатро тасвир намуда, муставои пешрафти зиндагӣ ва шуури ҷамъиятиро дар он ифода мекунанд. Дар ҳоле ки ҳадафи асосии қонун дар ҳаёт барпо намудани адолати иҷтимоӣ, ҳифзи ҳуқуқи мардум ва эҷоди тавозун дар байни манофеи фардӣ ва ҷамъияти мебошад, таҷрибаи ҷандинасраи миллатҳои мутамаддин амалан сабит намуда, ки расидан ба ин ормони қонун бе такя бар фарҳанги нерӯманди динӣ ва маънавиёти боасолат имкон надорад.

Ҳар қонун ва низоми ҳуқуқие, ки аз асосҳои ахлоқӣ ва фарҳанги нерӯманди маънавӣ бебаҳра бошад, ҳамеша дар тавҷеҳи андешаҳо ва танзими ҳаёти иҷтимоии мардум ноҳом мемонад ва дар маърази хилаву коршиканиҳои одамони зирак ва ҷинояткорони тезхуш қарор мегирад. Пеши роҳи ҷунин барҳӯрдҳои манфиро дар ҷомеа танҳо ба василии тарбияи дурусти ахлоқӣ, имон ба Ҳудо ва таҳқими андешаи охират метавон гирифт.

Шариат ва қонунгузории исломӣ дар фарорӯи барномаҳои эътиқодӣ ва амалии худ асосан се ҳадафи ислоҳиро қарор додааст, ки ба тартиб яке пас аз дигаре таҳаққуқ мебанд ва ҳар яке замина ва асоси зинаи баъдӣ ба шумор меравад:

1. Озодсозии фикру андешаи инсон аз қайду банди тақлидкорӣ, хурофотпарастӣ ва пучигароӣ аввалин ҳадафи дини ислом аст, ки онро аз тарики ақидаи солим, имон ба Ҳудо ва ба рӯзи охират, эҷоди тафаккури илмӣ ва роҳнамоии ақли башарӣ ба корбурди далелу бурҷон ба вучуд меоварад. Қуръони карим дар ин бора мефармояд: «**Ва аз онҳо сангинӣ ва он бандҳоеро, ки бар эшон буданд, фурӯ мегузорад...».<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Сураи Аъроф, 7: 157.

2. Ислоҳи ахлоқ, тазкияи нафс, тарбияи шахсияти афрод ва тавҷеҳи онҳо ба сӯи хайру некӣ, масъулиятиноси ҳаётӣ ва ободкорӣ.

3. Ислоҳи ҷамъият ва баланд бардоштани фарҳанги иҷтимоии мардум, ба сурате ки дар он назму тартиб, амнияти умумӣ, адолати иҷтимоӣ, озодиҳои муносаби ва қаромати инсонӣ таъмин шаванд.<sup>1</sup>

Аз ин ҷо маълум мегардад, ки шариати ислом бар се асос: ақидаи муттакӣ бар ақл, ибодати рӯҳӣ ва низоми қомил ва фарогири ҳуқуқӣ ва ё қонуни танзимгари ҳаёти иҷтимоӣ бино гардидааст.



Бар ҳамин асос, дар баъзе масоил дар бахши қонуни мадании фикҳи исломӣ ду эътибор: қазоӣ (ҳукми судӣ ва ба зоҳир) ва диёнатӣ вучуд дорад. Дар баъзе мавридиҳо бар ҳасаби зоҳир шартҳо, коргузориҳо ва санадҳои сабитсандаи ҳақ фароҳам меоянд ва аз ҷиҳати қазоӣ (судӣ) ба нағъи шахсе, ки ин фурсат барояш фароҳам омадааст, ҳукм мешавад, вале дар асл ва аз рӯи диёнат ҷониби дигар ҳақ аст. Ин ҳолат вақте пеш меояд, ки шоҳидон бардурӯғ шаҳодат ва баёнот медиҳанд ё ҳуҷҷати қалбакӣ тартиб дода мешавад ва ё бар асоси баъзе қарорҳо ва коргузориҳои судӣ мӯҳлати даъво ба поён мерасад ва соҳиби ҳақ наметавонад ҳаққи худро сабит созад.

Дар чунин ҳолат, ки даъво зоҳирان ба нағъи шахсе ҳал мешавад ва роҳе барои исботи ҳақ боқӣ намемонад, шариат дар зоҳир ва аз рӯи қазо ҳукм мебарорад, вале ин аслро низ таъкид мекунад, ки агар дар ҳақиқат ва аз рӯи диёнат ҳақ ба ҷониби шахси дигар бошад, ин ҳукми судӣ ҳеч гоҳ онро барояш ҳалол намегардонад. Аҳкоми шариат бар ҳасаби зоҳир ва аз рӯи қазо бино ёфтаанд, вале он дар чунин мавридиҳо ҳаргиз ҳаққи шахсеро барои шахси дигар ҳалол намегардонад. Пас он шахсе, ки даъво ба наъфи вай

<sup>1</sup> Алмадхалу-л-ғиқҳӣ. – С. 48, 49.

ҳал шудааст, метавонад онро бар ҳасаби ҳукми зоҳир та-соҳуб намояд ва ё аз рӯи диёнат онро рад кунад ва ба со-ҳиби аслиаш баргардонад.

Расули акрам (с) мефармояд: «*Ман ҳам башар ҳастам ва вакте шумо ба назди ман даъво пеш меоваред, шояд яке-тон аз дигаре ҳуҷҷатдонтар ва дар ин бора зирактар бо-шад ва ман тибқи он чи мешунавам, барояши ҳукм меқунам. Пас барои касе чизе аз ҳаққи бародараширо ҳукм карда бо-шам, онро нагирад, зеро порае аз оташро барояши чудо на-мудаам*».<sup>1</sup>

Дар боби аҳкоми хонавода низ мавридҳое пеш меояд, ки аз рӯи диёнат эътибор (ҳукм)-е доранд, vale аз рӯи қазо ва дар додгоҳ ҳукми дигаре барои он пешбинӣ шудааст. Вақте кор ба додгоҳ ва ба назди қозӣ бардошта шуд, дар ин ҳолат танҳо ҳукми қозӣ ноғиз аст.

Муфтӣ дар шариат шахсияти мустақил ва ғайриқазоӣ аст, вай дар фатвои ҳар ду эътиборро дар назар мегирад ва метавонад дар баязе масоил аз рӯи диёнат фатво дидҳад,<sup>2</sup> vale фатвои ўғайри илзомӣ аст, яъне моҳият (ха-рактер)-и машваратӣ ва иршодӣ дорад. Vale қозӣ шахсияти қазоӣ (аз ҷумлаи ҳокимияти судӣ) буда, ҳукми вай ил-зомӣ аст, яъне моҳияти ҳукмӣ ва эътибори қонуниӣ дорад. Аҳкоми содирнамудаи вай дар маҳдудаи додгоҳ илзомӣ ҳастанд, на фатво ва назароти ихтиёри. Қозӣ дар додгоҳ вақте ҳар ду ҷониби даъво ҳузур дошта бошанд, ҳаққи фатво доданро надорад, балки бояд пас аз таҳқики масъа-ла дар бораи он ҳукме барорад.

Масалан, шахсе ҳамсарашро ба хато талоқ қунад, ба ин тарик ки қасди гуфтани дигар чиз дошта, vale ноҳост ба забонаш лафзи талоқ ҷорӣ шавад, дар ин масъала аз рӯи диёнат талоҷе воқеъ намешавад, зеро мард онро қасд на-кардааст. Вале бар ҳасаби зоҳир ва аз рӯи қазо талоқ во-қеъ мешавад. Вақте масъала ба назди муфтӣ бурда шавад,

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 2458, 6967, 7169; Саҳехи Муслим, 4448 (1713)-4

<sup>2</sup> Раддулмӯхтор. – Ч. 8. – С. 48.

вай метавонад аз рўи диёнат дар он ба воқеъ нашудани талоқ фатво диҳад, vale ҳамин ки масъала ба додгоҳ ва ба пеши қозӣ бардошта шуд, вай аз рўи қазо ба талоқ ҳукм мекунад ва дигар онро бозпас гардонида намешавад.<sup>1</sup>

Фарқи фатво аз мавқеи додгоҳ ва ҳукми қозӣ низ дар он аст, ки фатво моҳияти тавсияйӣ ва ҷанбаи иршодӣ дорад, дар ҳоле ки ҳукми додгоҳ ва назари қозӣ эътибори ҳуқуқӣ ва ҷанбаи иҷроӣ дорад.



Илова бар ин, *масоил ва аҳкоми шаръӣ бар асоси мазҳаби ҳанафӣ ба се даста ва ё гурӯҳ тақсим мешаванд*:

а) Усул, б) наводир, в) фатвоҳо.

1. **Усул** он масоилеро ташкил медиҳанд, ки дар давраи таъсиси мазҳаб аз ҷониби худи имом Абӯҳанифа (рҳ) ва ёрони ҳамкораш, ба монанди имом Абӯюсуф, имом Муҳаммад, имом Зуфар ва дигарон баррасӣ ва муҳокима гардида, аз тарафи котибот дар маҷмӯаे бо номи «Асл» сабт гардидаанд ва ба «зоҳири ривоят» машхур мебошанд. Ин масоил гоҳо бо иттифоқи назари ҳамаи онҳо қабул гардида ва гоҳе ҳам назари як ва ё ду нафари онҳоро, қавли роҷеҳ буд, ифода мекунанд.

Ином Муҳаммад (рҳ) тамоми масоили усулро дар китобҳои шашгонаи худ, ки ба китобҳои зоҳири ривоят машхур мебошанд, гирд овардааст, ки иборатанд аз:

1. «Мабсут», ки бо номи «Асл» маъруф буда ва қалонтарин таълифоти ўро ташкил медиҳад.

2. «Чомеъу-с-сағир»: Он ҳудуди ҳазору панҷсаду сиву ду (1532) масъаларо дар бар гирифта,<sup>2</sup> ривоятҳои Абӯюсуф (рҳ) аз Абӯҳанифа (рҳ)-ро дар он гирд овардааст.

3. «Чомеъу-л-кабир»: Он чиро, ки ҳудаш бевосита аз Абӯҳанифа (рҳ) ривоят намудааст, дар он гирд овардааст.

<sup>1</sup> Раддулмӯҳтор. – Ч. 4. – С. 435; Алмадхалу-л-фиқҳӣ. – С. 67-69.

<sup>2</sup> Шарҳи «Чомеъу-с-сағир». – С. 35. Ба накл аз китоби «Кашфу-з-зунун»-и Ҳочи Ҳалифа. – Ч. 1. – С. 561, 562.

4. «Зиёдот».
5. «Сияри сағир».
6. «Сияри кабир».<sup>1</sup>

Китобҳои Муҳаммад ибни Ҳасан (рҳ) асос ва таҳдоби мазҳабро ба вучуд овардаанд. Аксари донишмандони ҳанафӣ бар ин назаранд, ки манзур аз: «*Ин дар зоҳири ривоят аст, ин зоҳири мазҳаб мебошад ва ин мувофиқ ба ривояти усул аст*», китобҳои шашгона ва машҳури имом Муҳаммад (рҳ) мебошад.

2. Наводир ба он масоиле гуфта мешавад, ки дар китобҳои гайри зоҳири ривоят аз имом Абӯҳанифа (рҳ) ва ёронаш ривоят шудаанд.

3. Фатвоҳо маҷмӯаи гаронбаҳои назароти мұчтаҳидони мутааххир ҳанафиро ташкил медиҳанд. Фатвоҳо аслан дар бораи масоиле дода шудаанд, ки дар бораи онҳо чизе аз Имом (рҳ) ва ёронаш ривоят нашудааст. Мұчтаҳидони мутааххир бо такъя бар усул ва қавоиди мазҳаб он масоилро коркард ва таҳриҷ намудаанд. Аввалин китобе, ки дар ин бора дар мазҳаби ҳанафӣ навишта шудааст, китоби «Аннавозил»-и Абӯллайси Самарқандӣ мебошад.<sup>2</sup>



Коршиносони соҳа марҳалаҳои гуногуни таърихии мазҳабро аз назари иҷтиҳодӣ ба се давраи мухим чудо месозанд.

**1) Давраи таъсис ва бунёдгузории мазҳаб:** Он аз оғози фаъолиятҳои илмӣ ва фиқҳии худи имом Абӯҳанифа (рҳ)

<sup>1</sup> Имом Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ. Муқаддимаи китоби «Ал-асл», ки бо номи «Мабсүт» маъруф мебошад, ба қалами раиси кумитаи «Эҳёи маорифи нӯъмонӣ» дар шаҳри Ҳайдаробод (Дакан)-и Ҳинд, Абӯлвағои Ағронӣ. – Бейрут, 1990. – С. 12.

<sup>2</sup> Муҳаммадалии Соис. Таърихи фиқҳи исломӣ. – Димишқ, 1999. – С. 177, 178. Минбаъд: Таърихи фиқҳи исломӣ.

Наср ибни Муҳаммад маъруф ба Абӯллайси Самарқандӣ яке аз фақеҳони бузурги ҳанафӣ мебошад, ки соли 373-юми ҳичрӣ (983-юми милодӣ) вафот намудааст. («Ал-аъломи Зириклий». – Ч. 8. – С. 27).

шурӯъ гардида, даврони фаъолиятҳои илмии чаҳор шогирди бузургашро то вафоти Ҳасан ибни Зиёд (204х. мувофиқ ба соли 819-820-уми милодӣ) фаро мегирад. Имом ва чаҳор шогирди бузургаш: 1. Яъқуб ибни Иброҳим (Абӯусуф), 2. Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ, 3. Зуфар ибни Ҳузайл ва 4. Ҳасан ибни Зиёд мұчтаҳидони дар шаръ ва муассисони мазҳаб ба шумор мераванд. **Онҳо табақаи салафи фақеҳони ҳанафӣ мебошанд.**

**2) Давраи интишор ва густариши он:** Ин давра аз вафоти Ҳасан ибни Зиёд (204х.) оғоз гардида, то поёни ҳаёти имом Абдуллоҳ ибни Аҳмади Насафӣ (710х. мувофиқ ба соли 1311-уми милодӣ)-ро дар бар мегирад. Донишмандон ва фақеҳони ин давра аксаран мұчтаҳидони дар мазҳаб мебошанд. Онҳо бештар дар масоиле ба иҷтиҳод пардохтаанд, ки аз табақаи салаф ва соҳибони мазҳаб дар мавриди онҳо ривояте ба эшон нарасидааст. **Ин давра ҳалқаи мутавассит ва пайванди миёнай мазҳабро ташкил медиҳад ва мұчтаҳидони он ба табақаи «ҳалаф» шинохта мешаванд.** Албатта, фақеҳони ин давра ва давраи баъдӣ ба сатҳҳои гуногуни иҷтиҳодӣ тақсим мешаванд.

Ин давра аз ибтидои қарни сеюми ҳичрӣ то поёни қарни ҳафтуми ҳичрӣ, яъне ҳудуди панҷ асрро фаро мегирад. Дар ин муддат донишмандони бешуморе дар мазҳаби ҳанафӣ пой ба ҳастӣ ниҳодаанд. Арсай иҷтиҳодоти фикҳи густариш ёфт ва афкори мазҳаб рӯ ба инкишоф ниҳод. Дар сояи иҷтиҳодоти машоихи бузурги мазҳаб дар ин давра тарҳи куллии мағҳуми мазҳаб ва хутути он муайян гардиданд. Садҳо китобҳои муҳтасар, матн ва ҳамчунин шарҳҳои боарзише дар фиқҳи мазҳаб таълиф гардид.

Ин марҳала ба даврони хилофати наздик ба панҷасраи Аббосихо рост меомад, ки он даврони шукуфӣ ва яке аз пурбортарин давраҳои тамаддуни исломӣ ба шумор меравад. Фиқҳи ҳанафӣ низ аҳди тиллӣ ва ғанитарин фурсатҳои иҷтиҳодӣ-таҳқиқии худро дар даврони онҳо пушти сар намудааст. Дар сарзаминҳои шарқии хилофат дар дав-

рони ҳукмронии сулолаҳои Тоҳириён, Сомониён, Салҷуқиён, Хоразмшоҳиён ва гайра низ ҳамин мазҳаби расмии қаламрави онҳо ба шумор мерафт.

**3) Давраи истиқрор:** Ин давра аз вафоти Насафӣ (710х.) то имрӯз идома дорад. Дар ин давраи сарнавиштсоз ҷаҳони ислом ба мадду ҷазрҳои бунёдбарандоз ва ҳамлаҳои бераҳмонаи муғулон рӯ ба рӯ гардид. Муғулони муҳочим пас аз тасарруфи шаҳри Бағдод – пойтаҳти Аббосиҳо ба ҳилофати панҷасраи онҳо хотима доданд. Сарзаминҳо ва шаҳрҳои бузурги ҳилофати шарқӣ ба куллӣ ҳароб ва аз сакана холӣ гардиданд. Он қавми бефарҳанг ба мисли гузаштагони истилогари худ, яъне фарангӣён дастхатҳои нодир, китобҳои илмӣ ва навиштаҷоти дастнохӯрдаи фарзандони мусалмонро бо худ набурданд, балки ҳамаро ба оташ қашиданд ва бо ҳар роҳе нобуд соҳтанд. Ин буд, ки миллатҳои мусалмон дигар то асрҳо натавонистанд қомати фарҳангу тамаддуни худро рост намоянд.

Фақеҳони ин давра дигар на манбаъҳои илмии гузаштаро ба таври кофӣ дар ихтиёр доштанд ва на аз ҳимояи кофӣ ва дар сатҳи давлатӣ барҳӯрдор буданд. То он ки туркҳои Усмонӣ дубора ҳилофати исломиро барқарор намуданд ва дар даврони онҳо тамаддун ва фарҳангии исломӣ, аз ҷумла фиқҳ, дубора рӯ ба шукуфой ниҳод.

Бинобар ин, дар давраи сеюм дигар на муҳтасару матнҳо ва на шарҳҳои пуарзиш, ба монанди давраи дуюм навишта шуд, балки аксари талошҳои илмии фақеҳон ва дастовардҳои донишварони ин давра дар навиштани ҳошияҳову поварақиҳо хулоса мегардад. Ҳатто барнома ва усул (метод)-и таълимие, ки мувоғиқ ва ҳамрои аср бошад, дар ҳеч манбаъе аз онҳо мушоҳида нагардидааст. Танҳо дар давраи ҳилофати исломии туркҳо, чуноне ишора шуд, тамаддуни исломӣ дубора рӯ ба шукуфой ниҳод ва донишмандони фиқҳи исломӣ ба дастовардҳои нисбие ноил гардиданд. **Донишмандони ин даварро мӯҷтаҳидони мутааххир меноманд.**

Хулоса, мазҳаби ҳанафӣ ҳамон гуна ки дар даврони хилофати Аббосиҳо мазҳаби расмии давлатӣ ба шумор мерафт, дар даврони хилофати исломии туркҳо низ мақоми худро ҳифз кард, ба хусус пас аз фармоне, ки Султон Салим содир намуд, мазҳаби ҳанафӣ мазҳаби расмии тамомии сарзаминҳои қаламрави хилофат ба шумор мерафт.

Дар тӯли наздик ба ҳазор сол дар даврони ду хилофат, бо он ки мактаби фикҳии ҳанафӣ ба унвони мазҳаби расмӣ амал мекард, vale ҳеч гуна фишори динӣ ва таассуби мазҳабие аз ҷониби тарафдорони он нисbat ба пайравони дигар мазҳабҳои исломӣ сурат нағирифтааст.

Ду омили муҳим, яке мақоми расмӣ доштани мазҳаб дар муддати наздик ба ҳазор сол, дуввум, тавонмандии роҳбарони садри аввал ва даврони дуюми он, ҳамҷунин, ғановати нерӯҳои фикрӣ дар онҳо боиси интишори васеи он дар ҷаҳони ислом ва ба вуҷуд омадани мероси гаронбаҳои фикҳии он гардид, коре, ки ҳаргиз барои дигар мазҳабҳои аҳли суннат имконоти он фароҳам нагардидааст.

Аз ҳамин чост, ки бештар аз нисфи мусалмонони ҷаҳонро пайравони мазҳаби ҳанафӣ ташкил медиҳанд.



**1. Имом Абӯҳанифа (рҳ), Нӯъмон ибни Собит маъруф ба Имоми Аъзам соли ҳаштодуми ҳичрӣ (699м.) дар шаҳри Куфа ба дунё омада, соли 150ҳ. (мутобиқ ба соли 767м.) дар давраи хилофати Мансур, дуввумин ҳалифаи аббосӣ дар шаҳри Бағదод вафот намудааст.**

Имом Абӯҳанифа (рҳ) аз аксари машоих ва бузургоне, ки дар асри ӯ ба сар бурдаанд, илм омӯхтааст. Аз ҳама бештар ва ба таври пайваста дар назди Ҳаммод ибни Абӯ-сулаймон (рҳ) ба таҳсил пардохтааст. Вай аз соли 102-юм то соли 120-уми ҳичрӣ ба муддати ҳаждаҳ сол дар назди устодаш Ҳаммод (рҳ) касби илм намудааст.

Пас аз он имом Абӯҳанифа (рҳ) ба тарбияи шогирдон ва бинои коҳи боазамати фикҳи исломӣ пардохта, боқии

умро, ки ҳудудан сӣ соли дигарро дар бар мегирад, дар ин роҳ сарф намудааст.

**2. Имом Абӯюсуф (рҳ),** Яъқуб ибни Иброҳим ибни Ҳабиби Ансорӣ – қозиюлқузоти хилофати исломӣ дар даврони халифа Ҳоруннаррашид – бузургтарин шогирд ва ёри имом Абӯҳанифа (рҳ) мебошад. Вай соли 113ҳ. (мувофиқ ба соли 731-уми милодӣ) дар шаҳри Куфа ба дунё омада, соли 182ҳ. (798м.) дар шаҳри Бағдод вафот кардааст.

Имом Абӯюсуф (рҳ) дар таърихи ислом нахустин шахсе мебошад, ки ба унвони қозиюлқузот шинохта шудааст. Вай осор ва таълифоти зиёде бар асоси мазҳаби ҳанафӣ аз худ бар чой гузаштааст, ки мутаассифона, аксари онҳо ба мо нарасидааст.<sup>1</sup>

**3. Имом Муҳаммад ибни Ҳасан ибни Фарқади Шайбонӣ** (рҳ) яке аз бузургтарин ва наздиктарин шогирдони имом Абӯҳанифа (рҳ) мебошад. Имом Шофеъӣ (рҳ) дар васфи ў гуфтааст: «Ҳеч мардоро дар бораи ҳалолу ҳаром, иллатҳо ва носиху мансух олимтар аз Муҳаммад ибни Ҳасан надидам». Ҳамчунин, дар бораи фасоҳат ва шевоии забони ў мефармояд: «Агар бихоҳам, метавонам бигӯям, ки Қуръон ба забони Муҳаммад ибни Ҳасан ҷорӣ гардидааст». Вай соли 131 ва ё 132ҳ. (мувофиқ ба соли 748-уми милодӣ) дар шаҳри Восити Ироқ ба дунё омада, соли 189ҳ. (804м.) дар аснои сафаре дар наздикиҳои шаҳри Рай аз дунё гузаштааст.<sup>2</sup>

Имом Муҳаммад (рҳ) ҳангоми вафоти имом Абӯҳанифа (рҳ) ба синни ҳаждаҳсолагӣ расида буд. Вай таҳсилоти худро пас аз вафоти имом Абӯҳанифа (рҳ) дар назди имом Абӯюсуф (рҳ) идома бахшид. Ҳамчунин дар байни солҳои

<sup>1</sup> Хайруддини Зириклий. Ал-аълом. – Ҷ. 8. – Бейрут, 2005. – С. 193. Минбаъд: Ал-аъломи Зириклий; Алмавсӯату-л-арабияту-л-оламия [Global Arabic Encyclopedia] (зери назар ва таҳрири доктор Аҳмад Шувайҳот). – Нусхай электронӣ, 1425ҳ. (2004м.). Минбаъд: Ал-мавсӯату-л-арабияту-л-оламия.

<sup>2</sup> Ал-аъломи Зириклий. – Ҷ. 6. – С. 80; Алмавсӯату-л-арабияту-л-оламия.

160-ум ва 170-уми ҳичрӣ ба муддати се сол дар назди имом Молик (рҳ) ба омӯзиши ҳадис пардохта ва «Муваттъ»-ро аз ў ба таври комил ривоят кардааст.<sup>1</sup> Ба ин тартиб имом Молик (рҳ) севумин устоди имом Муҳаммад (рҳ) ба шумор меравад.

*Баъзе донишмандон табакаи салафи ҳанафиро аз Абӯҳанифа (рҳ) то имом Муҳаммад (рҳ) медонанд. Имом Муҳаммад ва имом Абӯюсуғро якчоя «Имомайн» ва «Соҳибайн» ва ҳамроҳ бо ҳазрати Имом (рҳ) «Имомҳои сегона» мегӯянд.*

**4. Зуфар ибни Ҳузайл ибни Қайси Анбарӣ (рҳ) шогирд ва ёри сеюми имом Абӯҳанифа (рҳ)** буда, тамоми умр машгули илм бокӣ монда ва ҳеч гоҳ мансаби идориеро дар ҳукумати вақт қабул накардааст, ҳарчанд барои фишор додани ў борҳо хонааш ба хок яксон карда шуд.<sup>2</sup> Вай пас аз вафоти имом Абӯҳанифа (рҳ) раёсати ҳалқаи дарси шогирдонро бар ўҳда дошт.

Имом Зуфар (рҳ) соли 110ҳ. (мувофиқ ба соли 728-уми милодӣ) ба дунё омада, соли 158ҳ. (775м.) дар шаҳри Басра дар синни чиҳилу ҳаштсолагӣ аз дунё даргузашт ва ў нахустин шогирде буд, ки ба лиқои Ҳақ пайваст ва ба ҷивори устодаш расид.<sup>3</sup>

Имом Зуфар (рҳ) ҳарчанд осори илмие аз худ бар ҷой нагузозтааст, вале яке аз шоҳсутунҳои амалии андешаҳо ва мактаби фиқҳии устодаш имом Абӯҳанифа (рҳ) ба шумор меравад. Вай яке аз аввалин шогирдони имом Абӯҳанифа (рҳ) мебошад.

**5. Ҳасан ибни Зиёд маъруф ба Абӯалии Лӯълӯй (рҳ)** чаҳорум шахсияти илмӣ дар миёни шогирдони имом Абӯҳанифа (рҳ) мебошад. Вай дар шаҳри Куфа ба дунё омада,

<sup>1</sup> Имом Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ, Китобу-л-хучҷати ъало ахли-л-Мадина.– Бейрут, 2006. – С. 9.

<sup>2</sup> Имом Зуфар (рҳ) муддати кӯтоҳе дар замони ҳаёти устодаш имом Абӯҳанифа (рҳ) дар шаҳри Басра ба ҳайси қозӣ кор кардааст ва чуз ин маврид дигар мансаберо напазирифтааст.

<sup>3</sup> Ал-аъломи Зириклий. Ч. 3. – С. 45; Алмавсӯату-л-арабияту-л-оламия.

соли 204х. (мувофиқ ба соли 819-уми милодӣ) дар шаҳри Бағдод аз дунё гузаштааст. Ҳасан ибни Зиёд (рҳ) осор ва таълифоти арзишманди илмие дар риштаҳои гуногуни улуми динӣ аз худ бар чой гузаштааст. «Адабу-л-қозӣ», «Маони-л-имон», «Нафақот», «Хироҷ», «Фароиз», «Васоё» ва «Амолӣ» аз ҷумлаи таълифоти ӯ мебошанд.<sup>1</sup>

**Бояд қайд кард, ки** имом Абӯҳанифа (рҳ) назароти фалсафӣ ва мактаби фикҳии худро қабл аз баргардон шудани афкор ва назароти мактабҳои фалсафии Юнон ба забони арабӣ ва интишор ёфтани андешаҳои онҳо дар олами ислом поягузорӣ карда буд.



Дар хотима барои истифодаи бештари пажӯшишгарони улуми исломӣ дар бораи се мазҳаби дигари аҳли суннат ва пешвоёни муассиси онҳо бо ихтисор гузориш медиҳем:

**а) Мазҳаби моликӣ** дувумин мактаби фикҳӣ-ҳуқуқии аҳли суннат буда, пас аз мазҳаби ҳанафӣ аз бонуфузтарин мактабҳои фикҳии ҷаҳони ислом ба шумор меравад. Ин мазҳаб ба муассиси он имоми дори ҳичрат ва фақеҳи Мадина имом Молик ибни Анаси Асбахӣ (рҳ) (93-179х./712-795м.) мансуб аст.<sup>2</sup>

Мазҳаби моликӣ равиш ва мактаби миёнае дар байни мактаби фикҳии аҳли ҳадис ва мактаби аҳли раъӣ ба шумор меравад. Зоро дар ин мазҳаб, бо вучуди он ки асосан ба ҳадис истинод шудааст, аз раъӣ ва иҷтиҳод ба таври ва-сеъе истифода гардидааст ва он дар ин замина ба мактаби фикҳи ҳанафӣ хеле наздик аст. Аз ин рӯ, мутааххирини мазҳаби ҳанафӣ дар баъзе масоили фурӯъ, вақте дар он бар асоси ривоёти машоихи мазҳаб роҳи ҳалле пайдо накарданд, ба мазҳаби моликӣ фатво медиҳанд.

<sup>1</sup> Ал-аъломи Зириклий. Ҷ. 2. – С. 191; Алмавсӯату-л-арабияту-л-оламия.

<sup>2</sup> Ал-аъломи Зириклий. Ҷ. 5. – С. 257; Алмавсӯату-л-арабияту-л-оламия.

Китоби Муваттаи имом Молик (рҳ) аз нахустин таълифоти ҳадис буда, яке аз мӯътамадтарин мароҷеи суннати набавӣ дар ҷаҳони ислом ба шумор меравад. Марҷаи фикҳии мазҳаби моликиро китоби «Алмудавванатул кубро» ташкил медиҳад, ки яке аз ганцинаҳои гаронмояи ҳукуқӣ дар ҷаҳони ислом аст.

**б) Мазҳаби шофеъӣ** низ ба пешво ва муассиси он имом Муҳаммад ибни Идриси Шофеъӣ (рҳ) (150-204ҳ./767-820м.) мансуб буда, аз ҷиҳати таъриҳӣ севумин мактаби фикҳии аҳли суннат ба шумор меравад.

Имом Шофеъӣ (рҳ) соли 150-уми пас аз ҳичрат дар шаҳри Фаззай Фаластин дар ҳамон соле, ки имом Абӯҳанифа (рҳ) вафот карда, дар замони хилофати Абӯчаъфари Мансур – дувумин халифаи хонадони аббосӣ – ба дунё омада ва соли 204-уми ҳичрӣ дар замони хилофати Маъмуни Аббосӣ (198-218ҳ./813-833м.) дар шаҳри Фустоти Миср вафот намудааст.<sup>1</sup>

Мактаби фикҳии имом Шофеъӣ (рҳ) ҳарчанд ба мактаби аҳли ҳадис наздикии зиёде дорад, вале аз мазҳаби ҳанафӣ, ба ҳусус аз назароти фикҳии имом Муҳаммади Шайбонӣ (рҳ), хеле мутаассир гардидааст.

Аз он ҷо ки дар байнин имом Шофеъӣ (рҳ) ва имом Муҳаммад (рҳ) – шаҳсияти сеюм дар мазҳаби ҳанафӣ – пайвандҳои амиқи илмӣ ва муколамоти ҳузури барқарор буд, дар китобҳои фикҳии ҳар ду мазҳаб зикри назарот ва нақдҳои илмии дучониба дарҷ гардидаанд, ки он нишонаи ошқоре аз фазои бози илмӣ ва тасомӯҳи мазҳабӣ дар садри аввал буда, намои комиле аз ваҳдати фикрӣ ва ҳамгароии фарҳангии мусалмононро ба намоиш мегузорад.

Бузургтарин марҷаи ҳадис ва осори фикҳии мазҳаби шофеъӣ, ки аз таълифот ва имлооти бевоситаи имом Шофеъӣ (рҳ) ҳастанд, китоби «Муснад»-и имом Шофеъӣ дар

<sup>1</sup> Ал-аъломи Зириклӣ. Ҷ. 6. – С. 26; Алмавсӯату-л-арабияту-л-оламия; Таърихи сиёсӣ, динӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоии ислом, доктор Ҳасан Иброҳим Ҳасан. – Ҷ. 2. – С. 66. – Қоҳира. Минбаъд: Таърихи ислом.

ҳадис ва китоби «Ал-умм» дар фиқҳ мебошанд.

**в) Мазҳаби ҳанбалӣ** аз ҷиҳати замонбандии таърихӣ ҷаҳорумин мактаби фиқҳии аҳли суннат буда, ба асосгузори ҳуд – яке аз бузургтарин муҳаддисон ва пешвоёни ҷаҳони ислом Абӯабдуллоҳ Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Ҳанбал (рҳ) мансуб мебошад.

Имом Аҳмад (рҳ) соли 164-уми ҳичрӣ (мутобик ба соли 780-уми милодӣ) дар шаҳри Бағдод – пойтахти хилофати Аббосиҳо – дар замони хилофати Маҳдӣ (158-169ҳ.-/775-785м.) аз силсилаи аввали хулафои аббосӣ ба дунё омада, соли 241ҳ./855м. дар замони хилофати Алмутавакил алаллоҳ (232-248ҳ./847-861м.) аз силсилаи дуюми хулафои аббосӣ дар ҳамонҷо вафот кардааст.<sup>1</sup>

Мазҳаби ҳанбалӣ намунаи комили фиқҳи аҳли ҳадис буда, тақрибан ба тарви комил ба осор ва аҳодиси ривоятшуда истинод намудааст ва дар ибтидо камтар ба иҷтиҳод ва он чи ба корбурди раъй машҳур аст, рӯй овардааст.

Аз он ҷо ки, имом Аҳмад (рҳ) мазҳаби худро тақрибан ба таври комил бар осор ва аҳодис бино ниҳода, тавонистааст ганҷинаи нағисеро дар заминаи ҳадис дар девоне бо номи «Муснад»-и имом Аҳмад гирд оварад, ки он сарвати бебаҳо ва бузургтарин доиратул маориф дар илми ҳадис ба шумор меравад.



<sup>1</sup> Ал-аъломи Зириклий. Ҷ. 1. – С. 203; Алмавсӯату-л-арабияту-л-оламия; Таърихи ислом. – Ҷ. 3. – С. 4.

## РОҲНАМОИ КИТОБ

**Φ**икҳ дар лугат ба маъни фаҳмидан ва дар ёфтани мафҳум ва воқеъияти чизе аз тарики корбурди мафҳумҳо ва ё чизҳои маълум мебошад. Яъне фикҳ ба маъни расидан ба мафҳуми даркношуда ва чизи ҳанӯз номуайян ба воситаи мафҳумҳо ва ё чизҳои маълум ва шинохташуда аст.

Аммо дар истилоҳи ҳуқуқӣ ва дар назди коршиносони соҳаи аҳком фикҳ илме мебошад, ки ба омӯзиши аҳкоми амалии шариат аз тарики далелҳои тафсилӣ он мепардозад,<sup>1</sup> яъне он илмест, ки аҳкоми амалии шариатро, ки ба онҳо масоили фаръӣ ва ё фурӯҳ низ гуфта мешавад, дар тамоми бахшҳо мавриди омӯзиш қарор медиҳад ва онҳоро аз далелҳои тафсилӣ ва асосҳои шаръӣ коркард ва муайян менамояд.

Фикҳ ба маъни дуюми худ дар истилоҳ ба маҷмӯи аҳкоми шаръӣ ва бахши қонунҳои он итлоқ мегардад ва вакте мегӯем: Фикҳро омӯҳтем, ҳамин маъни дуюми он дар назар аст. Пас фикҳ маҷмӯаи аҳкоми амалии шариат аст.<sup>2</sup>

Китобе, ки инак рӯи даст доред, аҳком ва масоили шаръӣ дар он мувофиқи фикҳи ҳанафӣ баён гардида, бо истифода аз китобҳои мӯътабари ин мактаби фикҳӣ навишта шудааст ва дар он ҳаддалимкон кӯшиш ба ҳарҷ дода шудааст, ки аҳком ва масоили гуногуни шаръӣ бо забони содаву равон барои навомӯзон баён шаванд, то ҳама

<sup>1</sup> Шарҳи Мачалла, моддаи якум. – Ч. 1. С. 16. Салим Рустам Бози Лубнонӣ, узви собиқи шӯрои давлатӣ дар импературии Ӯсмонӣ. – Бейрут.

Дурагул ҳукком, шарҳи Мачаллатул аҳком, Алӣ Ҳайдарафандӣ (тарчимаи арабӣ, Фаҳмӣ Ҳусайнӣ), моддаи 1. – Ч. 1. – С. 15. – Бейрут. Минбаъд: Дурагул ҳукком.

<sup>2</sup> Алмадхалу-л-фикаҳиу-л-омм, Мустафо Аҳмад Зарқо. – С. 65, 66.

битавонанд аз он баҳраманд гарданд.

Ангеза ва сабаби аслии нигориши он набудани ин гуна китобҳо барои навомӯзони улуми исломӣ дар кишварамон бо забони тоҷикӣ (бо ҳарфҳои кириллӣ) дар заминаи фикҳи ҳанафӣ мебошад.

Албатта, ба забони форсӣ дар ин замина китобҳои зиёде ҳастанд, ки арзиши баланди илмӣ доранд, аммо ҳам забон ва шеваи нигоришашон барои талабаи навомӯзи имрӯз вазнин ва ҳастакунанда мебошад ва ҳам бо алифбои ниёғон – ҳуруфи форсӣ навишта шудаанд, ки шумораи хеле ками ҷавонони мо ба он ошнӣ доранд ва алоқамандон тақрибан наметавонанд аз онҳо истифода намоянд.

Бинобар ин, мебинем, ки дар фарогирӣ он вақти зиёд ва нерӯҳои фикрии донишмандони сарф мешавад, дар сурате ки мумкин аст ҳамон матолибро бо ҳарфҳои кириллӣ ва ба таври содаву равон баён кард ва онро дар муддати қӯтоҳе фаро гирифт ва сипас ба омӯзиши китобҳои болотари фикҳ пардохт. Илова бар ин, мардум низ аз он ба таври васеъе истифода мебаранд.

Хуб аст ёдовар шавем, ки тамоми масоили фикҳӣ дар ин китоб бар асоси назари ҷумҳури (аксарияти мутлақи) донишмандони мазҳаби ҳанафӣ таҳrir гардидааст. Дар баъзе масъалаҳои фаръӣ ҷумҳури донишмандони аҳли суннат, ки се мазҳаби дигари фикҳиро дар бар мегирад, назари дигаре доранд. Ин амр аз он ҷиҳат аст, ки дар баъзе масъалаҳо ҷанд сурати татбиқӣ аз паймбар (с) собит гардидааст ва далелҳои шаръии ҳар ду тараф дар қуввату субут тақрибан бо ҳам баробаранд ё яке қавитар ва дигаре аз пахлӯҳое заъифтар мебошад, вале дидгоҳҳои фикҳии ҳар ду тараф бо далелҳои шаръӣ асоснок гардидаанд.

Дар ин ҷо баъзе донишмандони мазҳаби ҳанафӣ ва ё ақаллияти нисбии онҳо дар порае аз масоил пас аз таҳқиқу баррасии далелҳои ҳар ду ҷониб далелҳои ҷумҳури донишмандони аҳли суннатро қавитар ёфта, назари онҳоро тарҷӯҳ ва ҷонибдорӣ менамоянд. Ҳамчунин донишмандон

ни мустақил ва ақаллияти нисбии дигар мазҳабҳои ахли суннат низ дар порае аз масоил назари пешвоёни киром ва машиохи мазҳаби ҳанафиро тарҷеҳ ва ҷонибдорӣ менамоянд.

Дигар дар аксари масоили муҳимми фикҳӣ назари чумҳури донишмандони ахли суннат, яъне ҳар чаҳор мазҳаб бо ҳам муттағиқ ва мувоғиқ мебошад. Дар ин миён фақеҳоне низ ҳастанд, ки дидгоҳи фикҳии онҳо дар порае аз масоили фаръӣ аз назари чумҳури ахли суннат фарқ дорад. Дар тамоми мавридҳои зикргардида нуқтаназарот ва дидгоҳҳои фикҳии ҳар даста бо далелҳои шаръӣ ба тавре ки гуфта шуд, асоснок мебошанд.

Ин гуногунназарии фикҳӣ дар асрҳои аввали ислом дар даврони ҳаёти поягузорони мактабҳои фикҳи исломӣ низ вучуд дошт. Онҳо таҳқиқотҳои фикҳии худро бо эҳтироми дидгоҳҳои фикрии дигарон ва ба дур аз ҳар гуна таассуби мазҳабӣ пеш мебурданд. Дар баъзе масъалаҳои фаръӣ назари ҳазрати Имоми Аъзам Абӯҳанифа (рҳ) як хел ва нуқтаи назари бузургтарин пайравони он ҳазрат Абӯюсуф (рҳ) ва Муҳаммад (рҳ), ки бо тахаллуси Имомаин шинохта шудаанд, дигар хел буда ва дар мазҳаб низ ғоҳе назари онҳо дар он масъала қавли роҷеҳ ва мавриди фатво қарор мегирифт.

Гоҳе яке аз онҳо дар масъалае бо имом Абӯҳанифа (рҳ) ҳамназар мегардид ва яке танҳо нуқтаи назари худро дар он масъала дастгирӣ мекард. Замоне дидгоҳи Имомаин дар масъалае бо нуқтаи назари чумҳури фақеҳони ахли суннат, яъне се мазҳаби дигар мутобиқат ва назари имом Абӯҳанифа (рҳ) дар он масъала аз онҳо фарқ мекард.

Гоҳе дар мавзӯе нуқтаи назарero бино ниҳода, аз он бо далелҳои фикҳӣ дифоъ мекарданд, вале пас аз муддате қавитар будани мавқеяти далелҳои фақеҳони дигар мазҳаб барояшон собит гардида, ба фикри онҳо бармегаштанд.

Дар миёни донишмандони дигар мазҳабҳои ахли суннат низ ҳамин шевай инсоғ ва худотарсӣ ҷорӣ ва пойдор буд. Дар назари онҳо ҳифзи яқпорчагӣ ва боло бурдани

сатҳи фарҳангӣ ва маърифатнокии динии мардум аҳамият дошт, на чизи дигаре. Онҳо вучуд доштани нуқтаназароти гуногуни фиқҳӣ ва дидгоҳҳои мутафовити донишмандони исломро дар баъзе мавзӯъҳо вусъати пургунҷоиш ва паҳнои кушодаи боргоҳи фиқҳи исломӣ медонистанд, ки дар ҳар масъалае чандин роҳро дар пеши рӯи бандай мӯъмин қарор додааст.

Ин боргоҳи бовусъати фиқҳӣ барои онҳо неъмати бузурге ба шумор мерафт. Мұчтаҳидон ва фақеҳони баландпояи ислом пас аз асрҳо низ аз ҳамон меъёри имонӣ, ҷорҷӯбай эҳтироми дидгоҳҳои дигарон ва арҷ ниҳодан ба ҳақиқат лаҳзае берун нарафтаанд.

Фақеҳони киром ва донишварони мутааххир низ пас аз таҳқиқотҳои тӯлонӣ ва баррасии далелҳои тамоми мактабҳои фиқҳии аҳли суннат назари дигаронро дар баъзе масоил тарҷех дода, онро барои мазҳаби худ низ асос ва қавли мӯътабар донистаанд. Дар айни ҳол ба ҳамон мактаби фиқҳии худ вафодор бокӣ мондаанд, яъне ҳеч гуна таассуби мазҳабие онҳоро аз эътироф ва қабули ҳақ монеъ нагаштааст.

Дар гузаштаҳо дар қаламрави Осиёи Миёна ва сарзаминҳои шарқии хилофат, ба ҳусус дар марказҳои илмӣ ва шаҳрҳои бузурги он, пайравони мазҳабҳои гуногуни аҳли суннат дар канори ҳам мезистанд ва ҳама бо ҳам дар ғанӣ гардонидани ҳавзai фарҳанги динии мардум мекӯшиданд. Дар баъзе мавридҳо бо дарназардошти ҳолатҳои гуногуни бавучудомада барои бартараф намудани заруратҳои мардум назари фақеҳони мазҳабҳои дигари аҳли суннатро ба кор мебурданд, ҳарчанд назари онҳо дар айни ҳамон масъала қавли роҷеҳ ҳам набошад.

Салафи солеҳи ин уммат дар гузашта бо чунин кушодасадрӣ, самоҳати динӣ ва диди пӯё ба Ислом менигаристанд ва ҳатто бузургтарин намояндагони илмӣ ва пешвоёни динии мардуми форс (тоҷик), ба монанди имом Ғаззолӣ, имом Фаҳри Розӣ, шайх Абдулқодири Гелонӣ ва дигар-

рон аз мазҳаби имом Шофеъӣ (рҳ) пайравӣ мекарданд, имом Бухорӣ – бузургтарин муҳаддиси ҷаҳони Ислом, имом Муслим, имом Тирмизӣ ва гайри онҳо поягузор ва пайрави мазҳаби фикҳии дигаре бо номи мазҳаб ва ё тариқаи ахли ҳадис буданд, дар ҳоле ки аксарияти мардуми тоҷик дар тӯли таъриҳ аз мазҳаби ҳанафӣ мутобиат мекарданд.

Ба ин маъно, ки гузаштагони солех дини мубини исломро тарҳи комили илоҳӣ ва тамоми мазҳабҳои барҳақро дар маҷмӯъ ифодагари комили дини Худо медонистанд. Зоро усули қуллӣ ва арзишҳои тағйирназари Ислом дар ҳамаи ин мазҳабҳо як аст ва он ихтилофи назаре, ки дар байни онҳо вучуд дорад, дар масоили иҷтиҳодӣ ва ҳаводисе аст, ки дар раванди навшавии тарзи зиндагӣ ба вучуд меоянд.

Вале дар ду – се асри охири даврони ҳокимияти аморати Бухоро ва дигар хонигаридои Осиёи Миёна бо сабабҳои гуногуне фарҳанги волои исломӣ дар миёни мардуми он рӯ ба сустӣ ва танazzул ниҳода, рафта-рафта онҳо дар қаламрави фикрии як мактаби фикҳӣ – мазҳаби ҳанафӣ қарор гирифтанд ва он ҳам ба сурати сусту камранге дар ҳаёти онҳо идома дошт. То он ки саранҷом, ҳокимияти Шӯравӣ бисоти тамоми дину мазҳаб ва ҳама гуна фарҳангӣ худшиносиро аз ин сарзамин барҷид ва мардумро ба қуллӣ аз гузаштаи худ чудо соҳт.

Гузаштагони ориф ва пешвоёни солеҳи ин мардум он гуногунназариро дар порае аз масоил раҳмате барои мардуми мусалмон медонистанд, вале пас аз ҷунин ақибафтодагии фарҳангӣ дигар онро ба сурати азобе бар сари худ даровардаанд.

Вале набояд бо шунидани номи мактабҳои фикҳӣ, ба монанди мазҳаби ҳанафӣ, мазҳаби моликӣ ва мазҳабҳои дигар ба ин фикр роҳ дод, ки ин мактабҳои ҳуқуқӣ аз як-дигар комилан фарқ доранд ва он ба маънои парокандагии эътиқодии мусалмонҳост, балки ҳамаи онҳо дар усули

қуллӣ ва асосҳои корӣ ба ҳам ваҳдати умумӣ доранд ва ҳама аз сарчашмаи арзишҳои Қуръон ва суннат сероб мегарданд.

Аммо дар ҳавзаи фиқҳи исломӣ як даста масоили фаръие вуҷуд дорад, ки онҳоро масоили ихтилофӣ мегӯянд. Ба ин маъно, ки онҳо дар қаламрави таҳқиқоти иҷтиҳодии донишмандон қарор мегиранд ва он донишмандонро баррасиҳои гуногун ва таҳқиқотҳои озоди илмӣ дар он масоил ба натиҷаҳои умумие мерасонад, ки ҳосили талошҳои иҷтиҳодии эшон ба шумор мераванд.



ФИҚҲИ ИСЛОМӢ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## УЛУМИ ИСЛОМИЙ

**И**слом охирин ва комилтарин дини **Худо** аст ва тамоми барномаҳои он мутобики фитрати инсон ва барои манфиати чомеаи башарӣ пешбинӣ шудаанд. Саодату некбахтий башарият бо татбиқи барномаҳои созанда ва бо пойбандӣ ба арзишҳои башарии он таъмин хоҳад шуд ва чомеае, ки дар он ба арзишҳои воло ва қонунҳои бемонанди ислом амал мешавад, чомеаи идеалий хоҳад буд.

Мавзӯи китоби ҳозир, чӣ тавре зикр гардид, аҳкоми шариат ва ё масоли фикҳӣ мебошад. Аҳком яке аз бахшҳои асосии ислом аст. Барномаҳои начотбахши ислом ба се бахши муҳим чудо мешаванд, ки иборатанд аз:



**Бахши аввал:** акоид, яъне он чизҳое мебошанд, ки мо, мусалмонон, бояд ба онҳо имон ва бовар дошта бошем, ба монанди: *имон ба Худо, фарииштагон, паёмбарон* китобҳои осмонӣ ва рӯзи қиёмат.

**Бахши дуюм:** аҳком фикҳӣ, яъне масоиле мебошанд, ки бояд ба он амал кунем, мисли: *намоз, рӯза, ҳаҷ, закот* ва гайра.

**Бахши сеюм:** аҳлоқ, яъне сифот ва хислатҳое мебошанд, ки бояд худро ба он биораем, ба монанди: *тақво,*

*ростгӯй, амонатдорӣ ва ғайра.*

Донишмандони ислом баҳши ақоиди дини исломро усули дин, яъне пояҳои дин ва баҳши аҳқом ва ахлоқро фурӯҳи дин, яъне шоҳаҳои дин номидаанд.

Бо таваҷҷӯҳ ба аҳамияти ҷойгоҳи аҳқом дар дини ислом, илми маҳсусе барои он поягузорӣ гардидааст, ки онро илми *фиқҳ* ва олим ва коршиноси ин соҳаро фақеҳ гӯянд. Ин илм васеътарин ва густардатарин улуми исломӣ аст. Таърихи он аз тамоми дигар улуми исломӣ қадимтар буда, дар ҳамаи замонҳо дар сатҳи бисёр густардае таҳсил ва тадрис мешуд.

Дар таърихи ислом фақеҳони зиёде гузаштаанд ва дар илми фиқҳ китобҳои зиёде навишта шудааст. Масъалаҳои зиёде, ки ҳама ҷанбаҳои зиндагии башарро фаро мегиранд, дар фиқҳ матраҳ мешаванд. Масоile, ки дар ҷаҳони имрӯз таҳти унвони ҳуқуқ ном бурда мешаванд, бо анвоъи гуногунаш: ҳуқуқи асосӣ, ҳуқуқи маданий, ҳуқуқи хонаводагӣ, ҳуқуқи ҷазоӣ, ҳуқуқи сиёсӣ ва ғайра дар бобҳои гуногуни фиқҳ бо номҳои дигар зикр мешаванд. Инчунин дар фиқҳ масъалаҳое, ба монанди масоили ибодатҳо ҳастанд, ки дар ҳуқуқшиносии имрӯз гузориш наёфтаанд.

### *Сарчашмаи аслии аҳқом*

Сарчашмаи аслии аҳқом Қуръони карим ва суннати расули акрам (с) аст, яъне тамоми аҳкоми шаръие, ки дар китобҳои фиқҳ баён гардидаанд, дар ҳақиқат, қонунҳо ва дастурҳо мебошанд, ки Худои таъоло онҳоро дар Қуръони карим ба пайдараш (с) вахӣ намудааст ва ё ба василаи суннати расули акрам (с) поягузорӣ гардидаанд.

Танҳо коре, ки олимони соҳаи фиқҳ анҷом додаанд, ин аст, ки он аҳкомро аз матни Қуръон ва суннати пайдар (с) берун оварда, барои мардум бо забони сода баёну тафсир намудаанд. Ин равиши кор тамоман ғалат ва беасос будани андешаи баъзе кӯтоҳназаронеро собит менамояд, ки мепиндоранд фақеҳон аҳкоми диниро аз пеши худашон бофтаанд ва он аҳком бо Қуръон ва суннат мухолифанд.

Мутаассифона, имрӯзҳо қисме аз бародарони мо низ чунин даъво мекунанд, ки бояд хар шахс аҳкомро худаш мустақиман ва бевосита аз Қуръон ва суннат, бидуни он ки ба гуфтаҳои факеҳон (донишварони масоили аҳком) ва коршиносони улуми динӣ ручӯй намояд, берун кашад.

Ин гуна афрод гӯё намедонанд, ки истинбот (коркард) ва берун овардани аҳком корест, ки аз дasti ҳар шахсе барнамеояд. Ҷӣ тавре ки бемор ба табиб муроҷиат мекунад ва худаш дар ҳоле ки аз илми тиб ҳабаре надорад, наметавонад даст ба кор занад, ҳамин тавр дар фаҳмиши аҳкоми дин ҳам бояд ба мутахассиси он рӯй овард, зеро истинботи аҳком (ва берун овардани назари шаръ дар масоили динӣ аз Қуръон ва суннат) аз дигар таҳассусот сангитар ва душвортар аст.

Зеро дар он (таҳассус) факеҳ бояд аввал аз тағсири Қуръон ва донишҳои гуногуни он, ба монанди *носиху мансух*, *муҳкаму муташибеҳ*, *асбоби* (*муҳит ва шароити*) нузули оятҳо ва бисёр мавзӯъҳои дигар хуб огоҳ бошад ва сониян, дар бораи илми ҳадис (он ҷӣ ба таври саҳеҳ собит шудааст, ки онро паёмбар (с) гуфтааст) дониши амиқ ва мақоми болои илмӣ дошта бошад, то бар асоси он меъёрҳои илмӣ саҳеху заъиф ва ё мавзӯъ (сохта) будани ҳадис ва ҳамчунин аз аҳли сиқа (мавриди боварӣ) ва ё дурӯғгӯ будани ривояткунандаи онро ташхис дода тавонад. Ва улуми гуногуне аз ин қабил, ки фарогирӣ онҳо ба солҳои дароз ва заҳматҳои тоқатфарсое ниёз дорад ва маълум аст, ки ҳар шахс ҳам наметавонад аз пайи ин кор шавад.

Худованди бузург мефармояд:

وَمَا كَارَبَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرَقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ  
لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الْدِينِ وَلِيُنذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ تَحَذَّرُوْنَ

«Мӯъминон ҳамагӣ наметавонанд (дар роҳи мубориза ва дар талаби илм) хориҷ шаванд. Пас чаро аз ҳар гурӯҳ (ва фирқае) аз онҳо дастае хориҷ нагарданд, то дар (бораи

**аҳком ва заруриёти) дин фахм ва дониши кофӣ пайдо намоянд ва қавм (мардум)-и худро, вакте ба сӯи онҳо баргаштанд, бим (ва инзор) диҳанд?».<sup>1</sup>**

Яъне, тамоми мардуми мусалмон ба сурати инфириодӣ наметавонанд дар бораи арзишҳо ва аҳкоми шариат то он сатҳе донишҳои илмӣ ба даст оваранд, ки худ бевосита аз Куръон ва суннат он чиро меҳоҳанд, истинбот ва коркард намоянд, балки бояд ҳайатҳо ва одамони маҳсусе ба ин кор иқдом намоянд ва арзишҳо ва аҳкоми шаръро барои мардум бозгӯ намоянд.

Масъулияти илоҳӣ ва вазифаи динии онҳо назорати маънавиёти мардум ва баланд бардоштани сатҳи маърифати динии ҷомеа мебошад. Аз ҳамин ҷиҳат мардум дар замони байд аз паёмбар (с) масоили шаръӣ ва аҳкомро аз ҳар шаҳс намепурсиданд, балки онро факат аз қасоне дарёфт менамуданд, ки дар фиқҳ ихтисос доштанд.

Пас аз онҳо муҷтаҳидоне (коршиносони саршинос ва фақехони саромаде) ба монанди имом Абӯҳанифа, имом Молик, имом Шофеъӣ ва имом Аҳмади Ҳанбал марҷаъ (ручӯъгоҳ)-и мардум дар аҳкоми дин қарор гирифтаанд.

Тамоми китобҳои фиқхие, ки имрӯз дар дастраси мусалмонони олам қарор доранд, ба гуфтаҳои ҳар яке аз ҳамин фақехони ҷалилулқадр мансуб мебошанд.

Ду сарчашмаи дигари аҳком иҷмӯъ ва қиёс ҳастанд. **а)** Иҷмӯъ ба маънои иттифоқи назари бузургон ва уламои мӯътабари ислом, ба монанди саҳобагон, тобеин ва гайра, дар давраи муайяне дар бораи масъалае аз масоили динӣ аст. **б)** Қиёс ба маънои қиёс ва илҳоқ намудани масъалае, ки дар Китоб ва Суннат ҳукме дар бораи он собит нашудааст, ба он масъалае, ки ҳукми он дар яке аз он сарчашмаҳо собит шудааст.

Фиқҳ дар истилоҳи диншиносӣ илмест, ки ба омӯзиши масоили амалии шаръӣ, ки аз дaloили тафсилии худ

<sup>1</sup> Сураи Тавба, 9: 122.

истинбот шудаанд, мепардозад. Мавзӯи илми фикҳ аз афъол (аъмол)-и шахси мукаллаф субутан ва нафйан иборат буда, хадафи он, ҳамон гуна ки зикр гардид, расидан ба саодати дорайн аст.

Омӯзиши илми фикҳ дар он аҳкоме, ки ба ибодот тааллук доранд, ба таври иҷмойӣ бар ҳар марду зани мусалмон фарзи айн аст ва он ба гайр аз илми тавҳид, тафсир, ҳадис ва усули фикҳ аз ҳамаи улум боарзиштар аст.<sup>1</sup>

### *Аҳком ва истилоҳоти фикҳӣ*

Пеш аз фарогирии аҳком лозим аст бидонем, ки аҳкоми шаръӣ, яъне ҷойгоҳи ҳукмии корҳо бар асоси таълимоти фикҳи ҳанафӣ аз инҳо иборат мебошанд:

**1. Фарз** – амалест, ки Худованд анҷом додани онро *ба таври ҳаттӣ* аз мо меҳоҳад ва анҷом додани он савоб ва тарқ намудани он бидуни узр азоб дорад, ба монанди намоз, рӯза, закот, ҳаҷҷ ва дигар аркoni ислом. Касе яке аз фаридаҳо ва ё умуреро, ки аз сӯи дин ба таври қатъӣ собит шудаанд, инкор намояд, коғир мешавад.

**2. Вочиб** – воҷиб низ мисли фарз амалест, ки Худованд анҷом додани онро *ба таври ҳаттӣ* аз мо меҳоҳад ва адо кардани он савоб ва таркаш бидуни узр азоб дорад. Танҳо фарқе, ки дар миёни фарз ва воҷиб вучуд дорад, иборат аст аз:

**а) фарз** ба воситаи *далели қатъӣ* собит шудааст ва *воҷиб* ба воситаи *далели занӣ* (гайри қатъӣ). *Далели қатъӣ* он аст, ки дар ҳаққонияти он ҳеч шакку шубҳае вучуд надорад, вале дар *далели занӣ* шакку шубҳа ҷой дорад ва субути ҳаққонияти он то ҷойгоҳи далели қатъӣ нарасидааст;

**б)** ҳар касе **фарзро** инкор кунад, коғир мегардад, вале инкоркунандай *воҷиб* коғир намешавад, балки фосиқ ва гунаҳкор дониста мешавад. *Воҷиб* ба монанди хондани сураи «Фотиҳа» дар намоз.

<sup>1</sup> Дуарарул ҳуккому, моддаи 1. – Ч. 1. – С. 16.

**3. Мандуб** – амалест, ки Худованд анҷом додани онро *на ба таври ҳатми* аз мо меҳоҳад. Ба ҷо овардани он савоб дорад, вале таркаш азоб надорад. Мандуб навъҳо ва ё дараҷаҳои гуногун дорад, вале дар умум ба ду навъ чудо мешавад: а) *суннат* ва б) *мустаҳаб*.

**а) суннат** – амали мандубест, ки дар анҷоми он таъкиди бештаре шудааст, таркунандаи он мустаҳиқи азоб намегардад, вале шаръян мавриди маломат ва итоб қарор мегирад. Исрор варзидан дар тарки суннате ва ё суннатҳоро ба таври қуллӣ тарк намудан гуноҳ аст.

Суннат бар ду навъ аст, суннати муаккада ва суннати зоида ва ё завоид. Суннати муаккада он амали шаръӣ ва кори динист, ки расули Худо (с)онро бо мудовамат анҷом додааст ва ҷуз якду маврид онро тарк накардааст, ба монанди ду ракъат суннати қаблаз фарзи намози бомдод.

Суннати завоид он аст, ки анҷом додани он савоб дорад, вале бо таркаш инсон мустаҳиқи итоб ва иқоб намегардад, ба монанди суннатҳои завоид, нафлҳо ва дигар корҳои ҷавонмардона. Инҳоро суннатҳои гайри муаккада низ мегӯянд, зоро расули Худо (с) ба монанди суннатҳои қаблӣ бар онҳо мудовамат ва таъкид нағармудааст;

**б) мустаҳаб** – Амалҳои мандуб вақте ба такмил ва пурра намудани ҳусну савоби фарзҳо, воҷибҳо ва суннатҳо алоқаманд бошанд, онҳоро мустаҳаб мегӯянд, вале агар ба корҳои одии расули Худо (с) дар ҳаёташ вобастагӣ дошта бошанд, ба монанди одоби ҳӯрдану нӯшидан, либос пӯшидан, хоб рафтани ва гайра, онҳоро одоб, фазилат ва гайра мегӯянд. Пайравии расули Худо (с) дар ин корҳо мустаҳаб мебошад ва ниҳояти дилбастагии шахсро ба ўнишон медиҳад. Ҳарчанд тарки онҳо итоб ва накӯҳишеро барои инсон ба бор намеоварад, вале тарки онҳо ба таври қуллӣ дар адолат ва муруvvati инсонии ў таън ворид месозад ва беадабӣ ба шумор меравад.

**4. Ҳаром** – амалест, ки Худованд тарки онро *ба таври ҳатми* аз мо меҳоҳад ва анҷом додани он азоб дорад, ба

монанди зино, хўрдани моли ятим ва дигар амалҳои мамнӯй. Ҳаромро ба ибораи дигар маъсият ва гуноҳ ҳам мегӯянд. Касе ҳароми муттафақун алайҳро инкор намояд, коғир мегардад.

**5. Макрӯҳи таҳримӣ** – ин қисми ҳукм низ мисли ҳаром амалест, ки Худованд тарки онро *ба таври ҳатмӣ* аз мо меҳоҳад ва анҷом доданаш азоб дорад. Танҳо фарқе, ки дар миёни макрӯҳи таҳримӣ ва ҳаром вучуд дорад, ин аст, ки ҳаром ба воситаи далели қатъӣ сабит шудааст, vale *макрӯҳи таҳримӣ* ба воситаи далели заннӣ (далеле, ки ба андозаи далели ҳаром қатъӣ нест) сабит шудааст ва ҳамчунин азоби макрӯҳи таҳримӣ ба шиддати азоби ҳаром нест. *Макрӯҳи таҳримӣ* мисли хостгорӣ кардан бар болои хостгории каси дигар.

**6. Макрӯҳи танзеҳӣ** – амалест, ки Худованд тарки онро *на ба таври ҳатмӣ* аз мо меҳоҳад ва анҷом додани он азоб надорад, vale хилофи одоб ва равиши баргузида аст, ба монанди ба дasti чап хўрдан.

**7. Мубоҳ** – амалест, ки анҷом додан ва надодани он (тарки он) баробар аст, на азобе дораду на савобе, ба монанди бештари корҳои рӯзмарраи мо.

**8. Саҳех** – сиҳҳат дар истилоҳи фикҳ ба маънои мувофиқати амал ба меъёрҳо ва муқаррароти шаръ мебошад. Саҳех он амалест, ки тамоми рукнҳо ва шартҳои шариат дар он фароҳам омада бошанд. Саҳехии ибодат ба маънои он аст, ки он бар асоси талаботи шариат анҷом дода шавад ва аз зиммаи банда соқит гардад.

Ғайри саҳех он амалест, ки рукнҳо ва шартҳо (талабот)-и шариат дар он фароҳам наомада бошанд.

Ибодатҳо ё саҳех мешаванд ё ғайри саҳех ва ибодати ғайри саҳех ботил ва фосид ҳар дуро дар бар мегирад, яъне ботил ва фосид дар боби ибодатҳо ба як маъно мебошанд. Вақте мегӯянд намоз фосид шуд, ин ба маънои аз асл ботил гардиданӣ он аст ва манзур аз муфсидоти намоз ҳамон ботилкунандаҳои намоз аст. Аммо дар боби муомилот ботил

аз фосид фарқ мекунад.

**9. Ботил** – амалест, ки дар асос ва моҳияти аслии он халале ворид шудааст ва он аз асл бекор аст, яъне ҳеч ҳукм ва асоси ҳуқуқие дар натиҷаи он ба вучуд наомада-аст. Масалан, ҳариду фурӯш ва ҳар гуна тасарруфоти молии шахси девона ва қӯдак аз асл ботил аст, яъне баста нашудааст.

**10. Фосид** – он амалест, ки дар яке аз васфҳо ва ё шартҳои такмилкунандай он, ба монанди шартҳо ва гайра халале ворид шудааст, на дар руқнҳо ва асоси он. Вақте руқнҳо ва асоси он таҳаққуқ ёфта бошанд, пас он аз асл ботил нест, вале дар яке аз васфҳои фаръии он халале во-рид шудааст, ки аз дуруст гардидаи он монеъ шудааст.

Пас ботил будан ба маъни мухолафати амал бо та-лаботи шаръ дар асл ва ҷавҳари он аст ва фосид будан ба маъни халалдор гардидаи яке аз паҳлӯҳои фаръӣ ва ҳо-латҳои такмилкунандай он мебошад, яъне бâъзе та-лаботи шаръ, ки шарти сиҳҳати он амал ба шумор мераванд, вай-рон гардидааст.

Бинобар ин, дар сурати ботил гардидаи амал ҳеч гуна осори ҳуқуқие аз он ба миён намеояд, вале дар сурати фосид гардидаи он бâъзе осори ҳуқуқӣ барои шахс ба ву-чуд меояд. Масалан, никоҳи бешоҳид фосид мебошад ва бояд зану мардеро, ки бешоҳид тану нафси худро ба яқдигар баҳшидаанд, чудо сохта шавад.

Дар ин ҷо никоҳи онҳо аз асл ботил нагаштааст, то ҳеч гуна осори ҳуқуқие барои онҳо надошта бошад, балки яке аз шартҳои он ки ҳузури шоҳид аст, халалдор гардидааст. Бинобар ин, онҳо аз яқдигар чудо сохта мешаванд, зоро ни-коҳи онҳо гайри саҳҳҳ аст, вале пардоҳти маҳр бар мард ва поидани идда бар зан воҷиб мебошад, ҳамчунин агар аз он-ҳо фарзанде ба дунё ояд, насабаш аз онҳо сوبит мешавад.

Дар ин ҷо агар бе сифаи ақд, яъне бе иҷоб ва қабул, ки руқни асосии никоҳ ба шумор меравад, ҳаёти заношавҳа-рӣ барпо намоянд, ин амали онҳо аз асл ботил ва хилофи

муқаррароти шаръ буда, ҳеч гуна осори ҳуқуқиеро, ба монанди вучуби маҳр, субути насаб ва ғайра барои онҳо ба вучуд намеоварад, балки баръакс, алоқаи номашрӯи онҳо зино ба шумор рафта, мавриди музозоти шаръ ва иқомаи ҳад қарор мегиранд.

Саҳех ва носаҳех, яъне фосид ва ё ботил шудани амал ба тарзи анҷом додани он бастагӣ дорад ва инҳоро набояд бо ҳалолу ҳаром, мубоҳ ва дигар аҳком иштибоҳан як доност. Зоро онҳо аҳкоми шаръӣ мебошанд ва инҳо, яъне саҳех ва носаҳех ба тарзи иҷрои амалҳое тааллук мегиранд, ки барои банда анҷом додани онҳо мубоҳ ва ҷоиз мебошад, ба монанди ақд (қарордод)-и хариду фурӯш, ақди ниқоҳ ва ғайра ва ё аз ҷумлаи воҷибот ва вазоифи шаръӣ мебошанд, ба монанди намоз, рӯза ва ғайра, ки бар зиммаи ӯ фарз мебошанд ва банда мумкин аст, ки онҳоро ба таври сахех ба ҷой оварад ва ё фосид ва ботил гардонад.

Аmmo ҳаром бар корҳои мамнӯъ ва аз назари шариат наҳишуда итлоқ мешавад ва фосид ва ё ботил шудани амал ба маъни дар асл ҳаром ва мамнӯъ будани он нест.

**11. Адо** – ба маъни анҷом додани аъмол ва вазифаҳои динӣ дар вақтҳое мебошад, ки шариат барои онҳо муқаррар намудааст, ба монанди намозҳои панҷгона, ки шариат барои ҳар қадоми онҳо вақтеро муайян намудааст.

**12. Иъода** – ба маъни такроран ва ё бори дигар ба ҷой овардани амал ва вазифаи шаръӣ дар он вақте мебошад, ки шариат барои адойон муқаррар намудааст.

**13. Қазо** – ба маъни ба ҷой овардани аъмол ва вазифаҳои шаръӣ пас аз гузаштани вақти онҳост, ба монанди намозҳои панҷгонае, ки дар вақти муқаррарии ҳаррӯзан худ гузорида нашуда, пас аз гузаштани он ба ҷой оварда шаванд.

*Абдушарифи Бокизода*



# ИБОДОТ

*Бахши аввал*

## КИТОБИ ТАҲОРАТ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا قَمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ  
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  
وَامْسِحُوا بِرُءُوسَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

«Эй касоне, ки имон овардаед, вақте  
ба сўи намоз бархестед, (аввал) рўйҳо  
ва дастони худро то оринчҳо бишӯед  
ва (пас аз он) ба сарҳоятон масҳ  
кашед ва пойҳоятонро (низ)  
то буҷулҳо бишӯед».  
(Моида, 5:6).

## Фасли аввал

### В У З Ӯ

Ҳамон гуна ки дар муқаддима баён гардиð, як навъи аҳком фарзҳо мебошанд ва намоз яке аз муҳимтарин ва асоситарин фарижаҳо ба шумор меравад. Намозгузор қаблаз анҷом додани намоз бояд вузӯ (таҳорат) намояд.

Худованд мефармояд:

*إِنَّ اللَّهَ سُبْحَبُ الْتَّوَّبِينَ وَسُبْحَبُ الْمُتَطَهِّرِينَ*

**«Худованд, воқеан ҳам, тавбакунандагони доимӣ ва покихоҳонро дӯст медорад».<sup>1</sup>**

Паёмбари ислом (с) низ фармудааст:

*الظَّهُورُ شَطَرُ الْيَعْنَانِ*

**«Покизагӣ нисфи имон аст».<sup>2</sup>**

Таҳорат ва покизагӣ асоси тамоми ибодатҳост. Бино-бар ин, намоз ҳам, ки меърочи рӯҳӣ, тулӯъгоҳи маънавӣ ва шоҳсугуни дини мӯъмин аст, танҳо ва танҳо бо покизагӣ дуруст мегардад.

Абдуллоҳ ибни Умар (р) ривоят мекунад, ки расули Худоро (с) шунидам, ки мегуфт:

*لَا تُقْبِلُ صَلَاةً بَغْيَ طَهُورٍ*

**«Ҳеч намозе бе покизагӣ қабул намегардад».<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Сураи Бақара, 2: 222.

<sup>2</sup> Саҳехи Муслим, 533; Сунани Доримӣ, 658. Ч. 1. – С. 176; Муснади имом Аҳмад, 22395, 22402. Ч. 6. – С. 469, 471; Мусаннафи Ибни Абӯшшайба, 3, 4. Ч. 1. – С. 16, 80. Ч. 7. – С. 228; Сунани Куброи Байҳақӣ, 186, 187. Ч. 1. – С. 72; Шуъабу-л-имон, 12. Ч. 1. – С. 45, 2709. Ч. 3. – С. 3, 2805. Ч. 3 – С. 38; Мӯъчаму-л-кабир, 3424. Ч. 3. – С. 284.

Агар покизагии зохир шарти дуруст гардидани намоз бошад, пакизагии ботин шарти қабул ва сұууди (бolo рафтани) он ба пешгоҳи Худованд аст.

*Чун биёри таҳорати зохир,  
Ботинат низ Ҳақ кунад тоҳир.*<sup>2</sup>

Паёмбари Худо (с) мефармояд:

مفتاح الجنة الصلاة و مفتاح الصلاة الطهور

*«Калиди (дарҳои) биҳшишт намоз аст ва калиди (дарво-  
зай) намоз покизагӣ аст».*<sup>3</sup>

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ  
وَأَيْدِيْكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوفِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

«Эй мұғынан! Вақте ба намоз бархестед, (аввал) рүй-  
хо ва дастони худро то оринчхо бишүед ва (пас аз он) ба  
сарҳоятон масх қашед ва пойҳоятоңро (низ) то буцулхо  
бишүед».<sup>4</sup>

Дар ояти боло фарзияти вузӯ пеш аз намоз баён гади-  
дааст. Дар ин бора ҳадисхо зиёде низ аз паёмбар (с) во-  
рид гардидааст. Аз чумла мефармояд:

لَا تُقْبِلُ صَلَاتٍ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّىٰ يَتَوَضَّلُ

*«Намози ҳар касе, ки вузӯаши шикаста бошад, то аз нав  
вузӯ нағирад, қабул намегардад».*<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Саҳехи Мұслим 534; Сұнани Тирмизӣ 1; Саҳехи Ибни Ҳиббон 3366. Ч. 8. – С. 152; Саҳехи Ибни Хузайма. 9. Ч. 1. – С. 8.

<sup>2</sup> Чаҳоркитоб, китоби аввал.

<sup>3</sup> Сұнани Тирмизӣ, 4; Мұснади имом Аҳмад, 14252. Ч. 7. – С. 298; Мұғычаму-с-сағир, 597. Ч. 1. – С. 256; Мұғычаму-л-қабир, 4364. Ч. 4. – С. 532; Шуъабу-л-имон, 2711, 2712. Ч. 3. – С. 4; Мишқоти шариф. Ч. 1. – С. 39.

<sup>4</sup> Сураи Моида, 5: 6.

<sup>5</sup> Саҳехи Бухорӣ, 135; Саҳехи Мұслим, 536; Мұснади имом Аҳмад, 8017. Ч. 2. – С. 594; Сұнани Куброи Байҳақӣ, 573. Ч. 1. – С. 205.

Боз мефармояд:

لَا يَقْبِلُ اللَّهُ صَلَاتُ أَحَدٍ كُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّىٰ يَتَوَضَّأُ

*«Худованد намози ҳеч кадоме аз шуморо вақте вузӯаш шикаст, то аз нав вузӯу нагирад, намепазираад».<sup>1</sup>*

### Тариқаи вузӯу гирифтан

Вузӯгиранда хангоми вузӯ рӯй ба ҷониби қибла намуда, дар ҷои баланд бинишинад. Аввал «Бисми-л-лоҳи-р-раҳмони-р-раҳим» гуфта, ҳар ду дасташро то банди даст се бор бишӯяд, баъд се бор об дар даҳон гирифта, мисвок намояд. Агар мисвок набошад, ба василаи порчаи дуруште ва ё бо ангуштони дasti рост (ду ангушти бузург) дандонхояшро хуб тоза намояд. Дар сурате ки рӯзадор набошад, даҳони худро бо об гаргара кунад, то ба тамоми даҳонаш об бирасад ва хуб пок шавад ва агар рӯзадор бошад, аз гаргара худдорӣ кунад.

Баъд аз он се бор об дар бинӣ карда, онро бо дasti чапаш биафшонад. Сипас се бор рӯи худро аз ҷои дамидан мӯи сар то зери занахдон (манаҳ) ва аз ин нармии гӯш то он нармии гӯш шуста ва дар сурате ки абрӯвони фишурда ё риши пурмӯй надошта бошад, обро то бехи мӯйҳо бирасонад. Пас аз он дasti росташро аз сари ангуштон ҳамроҳ бо оринҷ ва ба ҳамин шакл дasti чапашро ҳам бишӯяд.

Он гоҳ бо ангуштони як дасти дигари худро хилол намуда, бо оби тоза тамоми сарашро масҳ кашад. Гӯшҳояшро низ ба ҳамин тартиб масҳ кашад. Ҳар ду ангушти саббобаро (ишора) ба сӯроҳи гӯшҳо карда, бо на-

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 6554; Саҳехи Муслим 225; Сунани Абӯдовуд, 60; Сунани Тирмизӣ 76; Сунани Куброи Байҳақӣ, 769. Ҷ. 1. – С. 270, 1123. Ҷ. 1. – С. 393, 3469. Ҷ. 1. – С. 139; Саҳехи Ибни Хузайма, 11. Ҷ. 1. – С. 9.

рми (шикам)-и ҳар ду ангушти ибҳом (ангушти бузург), пушти ҳар ду гӯшро молиш диҳад ва бо пушти ангуштони ҳар ду даст гарданашро масҳ кашад.

Дар охир ҳар ду пои худро то шитолинг (бучулҳо) бишӯяд ва ангуштони поящро ба ин тартиб хилол намояд: бо ангушти хурди дasti чап ангуштони пои росташро аз ангушти хурди пой шурӯъ намуда ва ба ҳамин сурат ангуштони пои чапашро хилол намояд.

Амалҳое, ки вузӯгиранда дар аснои вузӯ анҷом медиҳад, ба чанд табақа тақсим мешаванд. Порае аз онҳо фароизи вузӯ ҳастанд, ки бо тарки он ва ё бокӣ мондани чизе аз он вузӯ дуруст намегардад.

Бахши дигаре аз он корҳо суннатҳои вузӯ мебошанд, ки дар шариат нисбат ба риояи онҳо таъкид шуда ва анҷом доданаш савоб ба ҳамроҳ дорад. Бо тарки яке аз онҳо ҳарчанд дар дурустии вузӯ ҳалале ворид намегардад, вале нақсе дар савобаш ҳосил мегардад ва тарки бештари онҳо гуноҳ мебошад. Қисмати дигаре аз аъмоли вузӯ мустаҳабботи он мебошанд, ки вузӯгиранда бо риояи он савоб ба даст меоварад ва тарки он низ гуноҳеро мӯҷиб намегардад.

Пас аз тамом кардани вузӯ рӯяшро ба ҷониби қиблა намуда, ин дуъоҳоро бихонад:

**а) Ашҳаду ан-ло илоҳа илла-л-лоҳу вахдаҳу ло шарика лаҳу ва ашҳаду анна Мұхаммадан ъабдуҳу ва расулуҳу.**

«Гувоҳӣ медиҳам бар ин ки нест маъбуде ба ҷуз Аллоҳ. Ягона аст, нест шарике ӯро ва шаҳодат медиҳам бар ин ки Мұхаммад (с) банда ва фиристодаи Ҳудо аст».<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Паёмбар (с) мефармояд: «Ҳар (бандай) мусалмоне хуб ва ба тамом вузӯ гирад ва пас аз он: «Ашҳаду алло илоҳа илла-л-лоҳу вахдаҳу ло шарика лаҳу ва ашҳаду анна Мұхаммадан ъабдуҳу ва расулуҳу» бигӯяд, ҳашит дари биҳшишт ба рӯяш қушода мегарданд. Аз қадом даре биҳоҳад, доҳили биҳшишт мегардад». (Саҳехи Мұслим, 552, 553; Сунани Ибни Моча, 470; Сунани Доримӣ, 717. Ч. 1. – С. 193; Мусаннафи Ибни Абӯшшайба, З. Ч. 1. – С. 13, 6. Ч. 1. – С. 14; Сунани Куброи Насой,

## б) Аллоҳумма-ҷъалнӣ мина-т-таввобина ва-ҷъалнӣ мина-л-мутатаххирин.

*«Худоё, маро дар шумори бандагони тавбакори худ қарор дех ва маро аз ҷумлаи покон ва покиҷӯён бигардон».<sup>1</sup>*

## в) Субҳонака-л-лоҳумма ва биҳамдика, ашҳаду ан-ло илоҳа илло анта, астагфирука ва атубу илайка.

*«Бор Худоё, бо гузаштан аз раҳгузари ҳамду саноят Туро ба покӣ ёд меқунам. Гувоҳӣ медиҳам бар ин ки дигар маъбуде ба ҷуз Ту вучуд надорад. Аз Ту омурзии меҳоҳам ва ба сӯи Ту бармегардам (тавба меқунам)».<sup>2</sup>*

### Вузӯи комил гирифтан

Вузӯгиранда бояд хуб, зебо ва ба тамом вузӯ бигирад. Фарзҳо, суннатҳо ва одобу мустаҳабботи онро пурра риоя намояд, то дар натиҷа аҷру савоберо, ки дар ҳадис барои вузӯгирандагон зикр гардидааст, ба даст оварад ва аз азобе, ки дар натиҷаи бетаваҷҷӯҳӣ ба онҳо мерасад, эмин би-

9912; Сунани Куброи Байҳақӣ, 370. Ч. 1. – С. 135. Дар ривоятҳои дигар омадааст, ки онро се бор бигӯяд.

<sup>1</sup> Мусаннафи Ибни Абӯшайба, 5. Ч. 1. – С. 14; Сунани Куброи Байҳақӣ, 371. Ч. 1. – С. 135. Дар ривоятҳои дигар ҳар ду дуъо: «Ашҳаду ан-ло илоҳа илла-л-лоҳу ваҳдаҳу ло шарика лаҳ ва ашҳаду анна Муҳаммадан ъабдуҳу ва расулуҳу» ва «Аллоҳумма-ҷъалнӣ мина-т-таввобина ва-ҷъалнӣ мина-л-мутатаххирин» якҷоя зикр шудаанд. (Мусаннафи Ибни Абӯшайба, 2, 7. Ч. 1. – С. 13; Мусаннафи Абдурраззок, 731. Ч. 1. – С. 186; Мӯъчаму-л-авсат, 4895. Ч. 5. – С. 251).

<sup>2</sup> Аз Абӯсаъиди Ҳудрӣ (р) ривоят шудааст, ки касе пас аз вузӯ: «Субҳонака-л-лоҳумма ва биҳамдика, ашҳаду алло илоҳа илло анта, астагфирука ва атубу илайка» бигӯяд, ба он мӯҳр ниҳода ва ба зери Ариш бардошта мешавад ва то рӯзи қиёмат ношикаста нигоҳ дошта мешавад». (Сунани Куброи Насой, 9909, 9911; Мустадраки Ҳоким, 2072. Ч. 1. – С. 752. Ҳоким онро саҳҳ ва бар шарти Муслим гуфтааст. Мусаннафи Ибни Абӯшайба, 1. Ч. 1. – С. 13; Мусаннафи Абдурраззок, 730. Ч. 1. – С. 186, 6023. Ч. 3. – С. 378; Шуъабу-л-имон, 2754. Ч. 3. – С. 21; Мӯъчаму-л-авсат, 1478. Ч. 2. – С. 132).

монад.

Аз Ҳумрон – мавлои (ходими) Усмон (р) – ривоят шудааст, ки Усмон ибни Аффон (р) барои вузӯ об хост ва ин тавр вузӯ гирифт: Нахуст дастҳояшро се бор шуст. Пас аз он мазмаза (даҳонашро обгардон) кард ва ба биниаш об гирифт. Сипас рӯяшро се бор шуст. Баъд аз он дasti росташро бо оринҷаш се бор ва дasti чапашро монанди дasti росташ шуст. Он goҳ сарашро масҳ кашид ва пас аз он пои росташро ҳамроҳи буҷул ва пои чапашро ба монанди он се бор шуст, сипас гуфт: Паёмбари Худо (с)-ро дидам, ки ҳамин тавр вузӯ гирифт ва фармуд:

مَنْ تَوَضَّلْ نَحْوَ وُضُوئِيْ هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَيْنِ لَا يُحِدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ،  
غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

*«Ҳар касе ба монанди вузӯи ман вузӯ бигирад ва бо ҳузыри дил ду ракъат намоз бихонад, гуноҳони (сагираи) гузаштааш баҳишда шаванд».<sup>1</sup>*

Ибни Шихоб мегӯяд: Уламои мо мегуфтанд: Ин вузӯ комилтарин вузӯ барои намоз аст.

Аз Абдуллоҳ ибни Амр (р) ривоят шудааст, ки боре ҳамроҳи расули Худо (с) аз Макка ба Мадина баргаштем. Чун дар нимароҳ ба обе расидем, баъзеҳо ҳангоми намози аср шитоб намуданд ва саросема вузӯ гирифтанд. Вакте ба он ҷо расидем, дидем, ки пошнаи (акиби) пойҳояшон бар асари ҳушкӣ (ҷойҳои ҳушкмондаи пойҳояшон) медураҳшанд. Расули Худо (с) фармуд: *«Отаси ҷаҳаннам аст барои пошнаи пойҳое, ки ҳангоми вузӯ ҳушк боқӣ бимонанд. Ба тамом (пуррагӣ) вузӯ бигиред».*<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 158, 162, 1832, 6069; Саҳехи Муслим 537, 538, (226); Сунани Абӯдовуд, 106, 108; Сунани Насоӣ, 116, 84, 85.

<sup>2</sup> Саҳехи Бухорӣ, 60, 96, 161; Саҳехи Муслим, 569, 571; Сунани Абӯдовуд, 97; Сунани Ибни Моча, 450; Саҳехи Ибни Ҳузайма, 161. Ҷ. 1. – С. 83, 166; Ҷ. 1. – С. 86; Муснади имом Аҳмад, 6770. Ҷ. 2. –

Баръакс, касоне, ки ба хубӣ, бо оромӣ ва ба таври комил (пурра) вузӯ мегиранд, чои хушке дар узвҳои шусташавандай худ боқӣ намегузоранд ва фарзҳо, суннатҳо ва мустаҳабботи онро бо диққати ҳар чӣ тамом риоя менамоянд, барояшон он аҷру савобе, ки дар ҳадисҳои расули Ҳудо (с) зикр гардидааст, хосил мешавад. Аз ҷумла ҳазрат паёмбар (с) фармуд:

مَنْ تَوَضَّأَ فَلَحْسِنَ الْوَضُوءَ، حَرَجَتْ حَطَابِيَاهُ مِنْ جَسَدِهِ

حَتَّىٰ تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ.

*«Касе ба хубӣ ва ба таври комил вузӯ гирад, гуноҳонаш аз тамоми баданаши, ҳамто аз зери нохунҳояши берун меоянд».<sup>1</sup>*

Дар мавқеъҳо ва ҷойҳои дигар осор ва аҳодисе аз паёмбари акрам (с) дар ин бора зикр ҳоҳад гардид.

### Фарзҳои вузӯ

Амалҳое, ки дар вузӯ анҷом додани онҳо фарз аст, иборатанд аз:

1. Шустани рӯй аз ҷои дамиданӣ мӯи сар то охири манаҳ ва аз нармии гӯши рост то нармии гӯши ҷап.

2. Шустани дастҳо аз сари ангуштон то оринҷҳо.

3. Масҳи чаҳоряқ ҳиссаи сар.

4. Шустани пойҳо аз сари ангуштон то бучулакҳо.

Чаҳор фарзи вузӯ дар ояти фарзияти вузӯ ба тартиби боло зикр шудаанд.

C. 396, 6937. Ҷ. 2. – С. 427, 7063. Ҷ. 2. – С. 450.

<sup>1</sup> Саҳехи Муслим, 577 (245); Муснади имом Аҳмад, 478. Ҷ. 1. – С. 106; Мусаннафи Ибни Абӯшайба, 15. Ҷ. 1. – С. 17; Шувъабу-л-имон, 2731. Ҷ. 3. – С. 12; Мӯъчаму-л-авсат, 4439. Ҷ. 5. – С. 20; Мӯъчаму-л-кабир, 7567. Ҷ. 8. – С. 124.

## Масҳи риш

Ҳамон тавре ки мушоҳида намудем, масҳ қашидани риш дар ояти фарзияти вузӯ дар қатори чаҳор фарзи он наомадааст. Вақте риш қисмате аз узви шусташаванда, яъне рӯйро мепӯшонад ва чун гафс ва пурмӯй бошад, расонидани об ба зери он мушкил мегардад, бинобар ин, фақеҳони киром масҳи онро ба унвони ҷойнишини шустан, на ҳамчун фарзи мустақил, ба он чаҳор фарз ҳамроҳ намуданд. Вале фарзҳои вузӯ аслан ҳамон чаҳор фарз мебошанд.

Бо вучуди ин, дар назди аксари донишмандон ва пешвоёни ислом аз дидгоҳи мазҳаби ҳанафӣ дар вузӯ фарзе ба номи масҳи риш вучуд надорад. Вале агар риш анбӯҳ ва гафс бошад, шустани қисми беруни он фарз аст, на масҳи он.

Дар сурате риш каммӯй ва тунук бошад, шустани зоҳири он кифоят намекунад, балки бояд ба зери он ба пӯсти рӯй об расонида шавад ва он фарз мебошад. Дар ин сурат шустани мӯйҳои оvezони он фарз нест. Ҳамчунин масҳ қашидани он низ фарз намебошад. Фарз ҳамон шустани рӯй аст ва дар сурати гафс будани риш ҳамон фарз – яъне шустан – ба қисми беруни риш интиқол меёбад.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Дар китобҳои фиқҳ соҳиби «Викоя», «Муҳтасару-л-виқоя» ва соҳиби «Канзу-д-дақоик» ҷониби масҳи ришро тарҷех додаанд ва ин ривояти Бишр аз имом Абӯюсуф (px) ва Абӯҳанифа (px) мебошад.

Аммо дигар матнҳои фиқҳӣ ҳама шустани қисми беруни ришро фарз медонанд. Ҳатто шорехи «Канзу-д-дақоик» дар саҳифаи 33-юми «Табиину-л-хақоик» мегӯяд: Аз имом Абӯҳанифа (px) ва Муҳаммад (px) ривоят аст, ки расонидани об ба зоҳири риш воҷиб мебошад ва ин саҳҳатарин қавлест, ки аз онҳо ривоят шудааст.

Дар «Дарси Ҷомеъи Тирмизӣ» дар саҳифаи 303-юм омадааст: Соҳиби «Канзу-д-дақоик» ва мусаннифи «Викоя» масҳи рубъи ришро ихтиёр намудаанд, вале тамоми фақеҳони дигар бо назарияи масҳи риш муҳолифат намуда, онро мавриди интиқод қарор додаанд. Дар назди ҳанафиён шустани тамоми риш, қавли муфто биҳ (фатвошуда ба он)

## Суннатҳои вузӯ

Амалҳое, ки дар вузӯ анҷом додани онҳо суннат аст, иборатанд аз: <sup>1</sup>

аст. (Аллома Муҳаммадтакии Усмонӣ, Дарси «Ҷомеъи Тирмизӣ». – Ҷ. 1. – С. 303. – Зоҳидон, 2006. Минбаъд: Дарси Ҷомеъи Тирмизӣ).

Аллома Ҳаскафӣ низ дар «Дурру-л-мухтор» дар боби «Аркони вузӯ» шустани тамоми ришро амалан фарз дониста, ин назарро дар мазҳаб қавли саҳҳ ва муфто бих гуфтааст. (Раддулмӯхтор – ҳошияи Дуррулмухтор. – Ҷ. 1. – С. 225, 226).

Зафараҳмади Усмонӣ дар саҳифаи 38-уми «Эълоу-с-сунан» боби маҳсусе дар бораи шустани риш овардааст. Дар он ҷо пас аз овардани далелҳои ду тараф шустани зоҳири риши гафсро асли бе мунозизъ ва саҳҳтарин қавл ва муфто бих медонад.

Дар китобҳои дигар низ ин масъала мавриди баррасӣ ва таҳқиқ қарор гирифтааст. Дар бъазе китобҳои фикҳӣ, ба монанди «Ҳидояи шариф» ва «Муҳтасари Қудурӣ» мавзӯъро то ҷое равшан медонанд, ки пас аз зикри чаҳор фарзи вузӯ дигар ба мавзӯи риш ишорае накардаанд.

Шарафуддини Бухорӣ дар манзумаи худ дар фасли фароизи вузӯ ба таври равшане ба ин масъала ишора кардааст, он ҷо ки мефармояд:

*Дар сабоҳу рабоҳу лайлу наҳор,  
Дар вузӯ нест ҷуз фариза чаҳор.*

<sup>1</sup> Вақте инсон ба тағсили фарзҳо, суннатҳо ва мустаҳабботи вузӯ ва фусл бо диққат назар меафканад, воқеан ҳам, исломро беҳтарин ойини покӣ ва барномаи беҳдошти (гигиенӣ) меёбад. Масалан, вақте мо таваҷҷӯҳ ва таъқиди илми тиб ва беҳдошти имрӯзai ҷаҳонро дар бораи покизагӣ ва шустушӯи дандонҳо мебинем ва онро ба иршодот ва намунаҳои амалии расули Худо (с) дар ҳудуди тақрибан якуним ҳазор сол пеш муқоиса менамоем, мебинем, ки онҳо аз пешрафтатарин дастовардҳои илми тибби имрӯз, бе ҳеч тардиде, бартарӣ ва пешӣ доранд.

Расули Худо (с) мефармояд: «*Агар бар умматам машаққат намешуд, онҳоро ба шустан ва мисвоки дандонҳо пеш аз ҳар намозе амр мекардам*». (Саҳехи Бухорӣ, 887; Сунани Абӯдовуд, 46, 47; Сунани Тирмизӣ, 22, 23). Аз Оиша (р) ривоят шудааст, ки: «*Расули Худо (с) ҳеч гоҳ шаб ё рӯз хоб намекард, магар ин ки пас аз бедор шудан, пеш аз он ки вузӯ гираф, (дандонҳояшро) мисвок мекард*». (Сунани Абӯдовуд, 57).

Дар ҳадиси дигаре мисвок аз ҷумлаи даҳ кори фитрат дониста шудааст. (Саҳехи Муслим, 603, 604; Сунани Абӯдовуд, 53; Сунани Тирмизӣ, 2757; Сунани Насойӣ, 5055, 5056, 5057; Сунани Ибни Моча, 293).

Оиша (р) мефармояд: «(Расули Худо (с) дар он бемориаш, ки вафот

- 1.** «Бисмиллоҳ» гуфтан дар ибтидои вузӯ.
- 2.** Се бор шустани дастҳо то банди даст.
- 3.** Мисвок намудани дандонҳо.
- 4.** Се бор шустани даҳон (мазмаза).
- 5.** Се бор кашидани об ба дохили бинӣ ва шустани он (истиншок).
- 6.** Масҳи тамоми сар ва ҳамчунин гӯшҳо бо як об.
- 7.** Хилол намудани ангуштҳо.
- 8.** Хилол намудани риш аз зери он.
- 9.** Се борӣ шустани ҳар узв дар вузӯ.<sup>1</sup>

### Мустаҳабботи вузӯ<sup>2</sup>

- 1.** Ният кардан.
- 2.** Ба тартиб анҷом додани амалҳои вузӯ.

кард, рӯзе сараширо бар синаи ман тақя дода меҳобид. Дар ҳамин вақт) Абдурраҳмон ибни Абӯбакр доҳил шуд ва ҳамроҳаш мисвоке дошт, ки данонҳояширо бо он мисвок мекард. Расули Ҳудо (с) ба сӯи вай нигоҳ кард (ва мисли ин ки меҳост дандонҳояширо мисвок намояд).

Гуфтам: Эй Абдурраҳмон, мисвокатро ба ман дех. Онро гирифта, шикастам ва бо дандонҳоям нарм намуда, ба расули Ҳудо (с) додам. Вай дар ҳоле ки бар синаи ман тақя дошт, дандонҳояширо мисвок кард. Ҳаргиз расули Ҳудо (с)-ро надида будам, ки чунин зебо мисвок намояд. Ва ҳамин ки аз мисвок кардан фориг гашт, даст ва ё ангушишро бар-дошт ва се бор: «**Бо рафиқи аъло**» гуфт ва бо ҳамин тамом кард ...». (Саҳехи Бухорӣ, 890, 3100, 4438, 4449, 4450, 4451).

Ҳамин тавр, паёмбари ислом (с) ба пок нигаҳ доштани мисвок ва тозагии василаи дандоншӯй низ ҷиддан таваҷҷӯҳ додааст. Оиша (р) мефармояд: «**Паёмбар (с) мисвок мекард. Сипас (ҷӯби) мисвокро ба ман медод, то онро бишӯям. Ман низ дандонҳоямиро мисвок мекардам ва пас аз он онро шуста, ба ў медодам**». (Суннани Абӯдовуд, 52).

<sup>1</sup> Узвҳое, ки дар вузӯ шуста ва ё масҳи кашида мешаванд, ба онҳо узвҳои вузӯ гуфта мешавад. Онҳо ҷаҳор узв: се шусташаванда ва як масҳшаванда мебошанд. Рӯй, ду даст то оринҷҳо ва ду пой то бучулакҳо узвҳои шусташаванда ва сар узви масҳшавнда мебошанд, ки фарзияти онҳо бо ояти қарима собит шудааст.

<sup>2</sup> Зоҳирان, ният, тартиб ва муволот (пай дар пай шустани аъзо) аз ҷумлаи суннатҳои вузӯ ҳастанд.

3. Аз рост шурӯй кардан.
4. Муволот, яъне пайи ҳам анчом додан ва фосила наандохтани байнин амалҳои вузӯй.

### **Шиканандаҳои вузӯй**

Вузӯй ба сабаби корҳои зерин аз байн меравад, ки онҳоро шиканандаҳои вузӯй мегӯянд:

1. Ҳар он чӣ ки аз пас ва пеши инсон хориҷ мешавад.<sup>1</sup>
2. Начосате, ки аз бадани инсон хориҷ шуда ва сайалон менамояд (ҷорӣ мегардад), ба монанди хун, рим ва зардоб.
3. Қай намудан (дар сурате ки даҳонро пур кунад).
4. Хобидан (ба паҳлӯ, бар болин, бар пушт, бар рӯй ва ҳамчунин, бо такя бар чизе).
5. Хоби тақязада бар чизе, ба гунае, ки агар он чиз гирифта шавад, шахси хобида бияфтад.
6. Беҳушӣ.
7. Ҷевонагӣ.
8. Ҳандаи баланд (қаҳқаҳа) дар намозе, ки дорои саҷда ва рукӯй бошад.

### **Баёни муфассалтари порае аз одоб, мустаҳабот ва шиканандаҳои вузӯй**

Ғайр аз фарзҳо ва суннатҳо амалҳои дигаре низ дар обдаст (вузӯй) вучуд доранд, ки ба онҳо одоб ва мустаҳаботи вузӯй гуфта мешавад.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Таҳорат бо он чӣ ки аз бадан хориҷ мешавад, мешиканад, валие рӯза бо ворид шудани чизе ба доҳили бадан мешиканад, хоҳ он азроҳои табии сурат бигирад, хоҳ аз гайри он. Аммо бо сӯзан задан (уқол) на таҳорат мешиканад, на рӯза. Ба истиснои ҷанд маврид: Агар аз ҷои сӯзан ба андозае хун барояд, ки дар сурати ба ҳоли худ гузоштанаш ҷорӣ гардад ё вакте сӯзан ба рагҳои хунгارد зада мешавад, хуне хориҷ гардад ва ё хун гирифта шавад, дар тамомии ин ҳолатҳо вузӯй мешиканад, на рӯза.

<sup>2</sup> Калимаҳои одоб, мустаҳаб ва фазилат маъни бо ҳам наздиқро ифода мекунанд. Ғарке, ки миёни одоб, мустаҳаб ва фазилат бо суннат аст, ин

**1.** Ҳар гоҳ чаҳор узве, ки шустани онҳо фарз аст, шуста шаванд, вузӯ ҳосил мешавад, ҳоҳ қасди вузӯ гирифтан карда бошед, ё не, вале, албатта, дар сурати надоштани қасди вузӯ, савобе ба даст намеояд.

**2.** Тариқаи суннат дар вузӯ гирифтан ҳамон буд, ки баён гардид. Агар шахсе бар хилофи он равиши суннат вузӯ бигирад, вузӯи ӯ дуруст бошад, вале чун бар хилофи роҳи суннат анҷом гирифтааст, эҳтимоли гуноҳ дорад.

**3.** Вақте як узвро шуст, дар шустани узви дигар чандон таъхир нанамояд, ки узви аввалий хушк шавад.

**4.** Дар шустани ҳар узв ҳамчунин суннат аст, ки онро бо даст бимолад, то ҳама ҷои он тар шавад.

**5.** Омода намудани асбоби вузӯ пеш аз даромадани вақт мустаҳаб аст.

**6.** То вақте ки узре надошта бошад, ба дасти худ вузӯ бигирад ва аз касе мадад наҳоҳад. Ҳангоми вузӯ гирифтан аз сӯҳбати дуняви ҳуддорӣ намуда ва дар ибтидои шустани ҳар узв «*Бисмиллоҳ*» гуфта, қалимаи «*Тайиба*» ва дигар дуъоҳои маъсурा (ривоятшуда)-ро бихонад.

**7.** Об ҳарчанд дар дастрас зиёд бошад ҳам, онро аз андозаи суннат бештар масраф накунад ва ҳар узверо аз се бор бештар нашӯяд.

**8.** Обро бо шиддат (саҳт) бар рӯй ва дигар аъзо назанад.

**9.** Чашм ва лабҳояшро дар вақти шустани рӯй набандад ва агар ҷашмашро ба тавре пӯшад, ки пилки он хушк монад, вузӯ дуруст намегардад.

аст, ки суннатро паёмбар (с) ба таври ҳамешағӣ ва бо мудовамат анҷом додааст ва ҷуз дар як ё ду маврид онро тарқ накардааст. Шахси мусалмон низ бо анҷом додани он савоб мегирад ва дар тарқаш мавриди итоб (сарзаниш) ва накӯҳиш қарор мегирад. Аммо одоб ва мустаҳаб ҷизест, ки шахс бо анҷом додани он савоб ва мавриди ситоиш қарор мегирад, вале бо тарқаш ба ҳеч гуна накӯҳиш ва итобе рӯ ба рӯ намегардад.

Одоб ва фазилат ба корҳое итлоқ мегардад, ки ба ҳаёти одии расули Худо (с) тааллук доранд ва мустаҳаб аксарон ба корҳое итлоқ мегардад, ки такмилкунандай хусну савоби амалҳои шаръӣ ба шумор мераванд.

**10.** Агар шахси вузӯгиранда дар ангушт ва дасти худ ангуштарӣ (чалла) ва дастина (дастпона) дошта бошад, чархонидани он мустаҳаб аст, ҳарчанд бе он ҳам қисмати зеринаш тар шавад. Вале агар об аслан ба зери он нарасад ва он қисмат хушк монад, чархонидани он воҷиб ва зарурӣ. Ҳукми ҳоли (овезаи) бинӣ низ ҳамин аст.

**11.** Агар зери ноҳунҳояш аз ҳамир ё сement ё равған ва гайра пур шуда ва хушкида бошад, ба гунае, ки об ба зери ноҳун намерасад, вузӯаш дуруст намегардад. Бояд ноҳунҳояшро тоза намуда, он чизҳои часпиidarо дур созад ва байд аз он вузӯ бигирад. Агар бо ҳамон вазъ намоз ҳонад, намозашро аз сар бигузорад.

**12.** Агар барои ҷанд вақт намоз як бор вузӯ намояд ва вузӯаш ҳамчунон бар ҳоли худ боқӣ бошад, дуруст аст, вале агар барои ҳар вақт намоз вузӯи нав бигирад, савоби бештаре дорад.

**13.** Вақте вузӯ гирифт, то замоне ки бо он вузӯ ибодатеро ба ҷой наовардааст, дубора вузӯ гирифтан макрӯҳ мебошад, вале агар ибодатеро ба ҷой овард, чун дубора вузӯ бигирад, нуре бар нур мегардад.

**14.** Агар дар вақти ғусл кардан вузӯ низ гирифт ва бо он вузӯ намоз ҳонд, дуруст бошад.

**15.** Агар дасту поящ кафида ва онро бо равған, мум ва ё дигар анвоъи доруворӣ ва марҳамҳо пур намуда бошад, дар сурате ки берун овардани он аз ҷои кафидагӣ зараровар бошад, бе берун овардани он вузӯ дуруст мегардад.

**16.** Агар пас аз анҷоми вузӯ буҷули пой ва ё микдоре аз бақияи узвҳое, ки шустани онҳо дар вузӯ фарз аст, хушк бимонад, молидани он бо дасти тар кофӣ набошад, балки зарур аст обро бар он ҷорӣ намояд, яъне ҳамон ҷои хушкмондаро бишӯяд.

**17.** Агар дар даст, пой ва ё бақияи узвҳои вузӯ захме вуҷуд дошта бошад ва ё дарде дорад, ки расонидани об ба он узв зарар мерасонад, дигар ҳамин қадар кофӣ бошад, ки дасти худро ба об занад ва бар он узв масҳ кашад. Ва

дар сурате ки масҳ ҳам ба он зарар бирасонад, онро низ тарк намояд.

**18.** Агар захми узвҳои бадан бандинапеч шуда ва ё порчае бар он баста шуда бошад ва вазъи он ба гунаест, ки набояд об бар он бирасад ва боз карданаш низ заарорвар аст, пас бар рӯи он бандина (бинг) ва ё порча масҳ кашад ва боз карданаш зарурате надорад.

**19.** Агар зери порча ва ё тахтай шикастабандиро ба тамомӣ захм ва мавзеъи осеб ташкил надихад (яъне қисмате аз он солим бошад) ва дар айни ҳол боз кардани он низ бе ҳеч гуна азияте имкон дошта бошад, бояд он боз карда шавад. Он гоҳ ҷои солимашро шуста, ба рӯи захм масҳ кашад. Вале агар дар бозкарданаш эҳсоси дарду азият намояд, бар рӯи порча ва ё тахтай шикастабандӣ масҳ кашад, ҳоҳ зери онро ба тамом захм ва мавзеъи осеб фаро гирифта бошад, ё не.

**20.** Вақте порчаеро, ки бар захм ва гайра баста шуда буд, боз намуд ва дид, ки захм ҳанӯз хуб нашудааст, онро дубора бибандад ва масҳ бар ҳоли худ боқӣ аст. Вале агар захм хуб шуда, дигар эҳтиёҷе ба бастан надошта бошад, масҳ ботил (бекор) мегардад. Он мавзеъро аз нав шуста, он гоҳ намоз бихонад.

**21.** Он чӣ аз пешу пас берун меояд, вузӯро мешиканад. Аммо аҳёнан (гоҳо) аз пеш бод хориҷ мешавад, ки он вузӯро намешikanad. Агар кирме аз пеш ё пас берун ояд, вузӯро мешиканад.

**22.** Агар дар ҷое аз бадан захме бошад ва аз он кирм берун ояд ва ё аз захми бадан гӯштпорае чудо гашта, ба замин афтад, вале хун наояд, вузӯр намешikanad.

**23.** Шахсе раг зад (хун гирифт), ё донае (доначаҳое, ки дар пӯст мерӯяд, ба мисли пучак ва гайра) дар баданаш кафид ва хун берун омад, ё аз ягон ҷои баданаш хун ва ё чирку зардоб берун омад, вузӯаш мешиканад. Агар хуни хориҷгашта ба андозае кам бошад, ки аз ҷои захм таҷовуз накунад, вузӯр намешikanad, вале агар як зарра ба атроф

сироят кунад, вузӯ мешиканад.

**24.** Шахсе атса занад ва аз биниаш микдоре хуни баста берун ояд, вузӯш намешиканад, вале агар хуни чорӣ берун ояд, вузӯ мешиканад. Касе ангушт дар бинӣ намояд ва чун онро берун оварад, бар сари ангушташ хун дида шуд, вале он хун ба қадрест, ки ба ангушташ молида шуда, чорӣ на-гардидааст, вузӯш намешиканад.

**25.** Дар дохили пилки чашм донаи захме бошад, вақте онро кафонд ё худ кафида, обаш дар чашм рехт, дар сурате ки он об аз чашм берун ояд, вузӯ мешиканад ва агар берун наояд, вузӯ намешиканад. Ҳамчунин агар дар дохили гӯш ва ё бинӣ захме (обилае) бошад, дар сурати кафидани он обу чиркаш ба ҷо, ки шустани он дар ғул фарз аст, расад, вузӯ мешиканад ва агар ба он мавзъя нарасад, вузӯ намешиканад.

**26.** Пӯсти (караҳш) болои захмро бардошт ва дар зери он хун ё зардоб дида шуд, то вақте он хун ё зардоб аз ҷои худ сайалон (харакат) накарда бошад, вузӯ бар ҳоли худ бокӣ мебошад, вале агар аз ҷои худ равон гардид ва ба бе-руни мавзеъи захм расид, вузӯ мешиканад.

**27.** Агар аз захм кам-кам хун берун ояд, вақте бар рӯи он хок ва ё пунба (пахта) бигзорад ва баъдтар мушоҳида намояд, ки хун ба ихтиёри худ аз ҷои захм таҷовуз карда-аст, вузӯ мешиканад ва агар на, вузӯ низ намешиканад.

**28.** Шахсе дар оби даҳони худ хун бинад, вале хун ба қадре кам бошад, ки ранги оби даҳон ҳамчунон сафед бокӣ монда ва ё ба зардӣ моил гаштааст, вузӯш намешиканад, вале агар хун аз об бештар ва ё ба он баробар бо-шад, ба гунае ки ранги оби даҳон ба сурхӣ моил гаштааст, вузӯ мешиканад.

**29.** Шахсе бо дандонаш чизеро бишканад ва ё дандо-нашро хилол намояд ва бар он нишонаи хунро бинад, вале дар оби даҳон аслан асаре аз хун дида нашавад, вузӯш намешиканад.

**30.** Золуе (шулук) хуни баданро бимакад ва ба андозае аз хун пур гардад, ки агар бикафад, хун чорӣ мешавад, вузӯ мешиканад, vale агар хуни макидаи он ба андозае кам бошад, ки чун бикафад, хуне чорӣ нагардад, дар ин сурат вузӯ низ намешиканад.

**31.** Агар пашшае ё магасе ва ё ҳашароте ба монанди онҳо аз бадан хун бимаканд, вузӯ намешиканад.

**32.** Агар аз бадани шахсе бо сӯзандору (шприс) ба андозае хун гирифта шавад, ки он пур гардад ва ё ба андозаи ҷоришавандагӣ бирасад, вузӯ мешиканад.

**33.** Агар гӯши касе дард кунад ва аз он об берун ояд, он об начис (нопок) аст, ҳарчанд захме ба назар нарасад. Аз ин рӯ, бо берун омадани он об, ба шарте аз ҷое, ки шустани он дар гусл фарз аст, бигзарад, вузӯ мешиканад. Ҳамчунин, агар аз нофи дардманд ва ё аз ҷашме, ки сӯзиш ё ҳориҷ ва ё дард мекунад, обе берун ояд, вузӯ мешиканад, vale агар бедард ё безахм аз ҷашм об берун ояд, ин об шиканандай вузӯ намебошад.

**34.** Агар истифрог (қай) намояд ва дар он гизо (хӯрок) ё об ва гайра дида шавад, чун ба пурии даҳон бошад (яъне даҳон аз он пур гардад), вузӯ мешиканад, vale агар даҳон пур нагардад, вузӯ бар ҳоли худ бοқӣ мебошад. Дар ин ҷо пурии даҳон эътибор мешавад, на аз чӣ будани қай. Vale агар хун қай намояд, дар сурате ки он хуни соғ бошад – ҳоҳ кам ва ҳоҳ бисёр – вузӯ мешиканад. Агар хун гализ (гафс) ва ба андозаи пурии даҳон бошад, vale қисмат – қисмат берун омада бошад, вузӯро ботил месозад ва чун миқдори қай даҳонро пур насозад, вузӯ намешиканад.

**35.** Агар кам–кам истифрог намояд, дар сурате ки ҳамаи он ҷамъ карда шавад, даҳон пур мегардад ва сабаби ҳама низ яке бошад, вузӯ мешиканад, Vale агар сабаби ҳамаашон яке набошад, вузӯ намешиканад. Максад аз сабаб ҳамон ҳолати таҳаввӯй (бехузури)-и дил ва шӯридани он аст.

**36.** Шахсе дароз кашида, хоб равад ва ё бар чизе такя намуда, хоб равад, ба гунае, ки агар он чиз (муттако) аз такяаш бардошта шавад, ба замин меафтад, вузӯаш мешиканад. Агар дар ҳолати қиём (ростӣ) ва ё қуъуд (нишаста) бихобад, вузӯаш намешиканад.

Агар дар саҷда бихобад ва намозгузор зан бошад, вузӯаш мешиканад, vale агар мард бошад ва саҷдаро ба таври маснун ба ҷой оварда бошад, вузӯаш намешиканад. Vale агар саҷдаро бар хилофи тарзи суннат ба ҷой оварда бошад, яъне узвҳои бадан дар ҳолати саҷда суст шуда, дар вай тағйироте ба вучуд омада бошад, вузӯ мешиканад.

**37.** Намозгузоре дар ҳолати қаъда (нишаст) хобаш барад, ба тавре ки ба болову поин ва ба ин тарафу он тараф бичунбад, vale ба замин наафтад, вузӯаш намешиканад. Ҳамчунин агар ба замин афтад ва фавран ҷашмашро боз кунад, яъне бедор шавад, низ вузӯаш намешиканад, vale агар баъд аз афтодан пас аз ҷанд сонияе, яъне пас аз муддате ҷашмашро кушояд, вузӯаш мешиканад.

**38.** Агар шахси бовузӯ бехуш гардад ва ё ба сабаби чунун (девонагӣ) ақлашро аз даст диҳад, вузӯаш мешиканад, муддати бехушӣ ва беақлий, хоҳ кам бошад, хоҳ бисёр. Агар чизи нашъаоваре истеъмол карда маст гардад, ба гунае, ки дар рафтораш қаҷӣ ва қаловише дида шавад, вузӯаш мешиканад, vale агар қаҷӣ ва қаловише дар ӯ дида нашавад, вузӯаш намешиканад.

**39.** Шахсе дар намоз ба андозае саҳт ҳанداد, ки ҳам худаш ва ҳам намозгузорони ду тарафаш садои ҳандаашро бишунаванд, вузӯаш мешиканад ва намозаш низ фосид мегардад. Инро ҳандаи қаҳқаҳа гӯянд. Агар садои ҳандаашро танҳо худаш шунавад ва намозгузорони ҳамроҳаш онро нашунаванд, намозаш фосид мегардад, vale вузӯаш намешиканад. Ин ҳандаро зиҳқ гӯянд. Vale агар вақти ҳандидан танҳо дандонҳояш намудор шавад ва садое бе-

рун наояд, на вузӯаш мешиканад ва на намозаш фосид ме-  
гардад. Ин ханда ҳамон табассум бошад.

**40.** Хандаи бачаи хурдсол (ноболиг) ҳарчанд бо қах-  
қаҳа бошад ҳам, вузӯашро намешиканад. Хандаи (қахқа-  
ҳай) шахси болиг низ дар намози ҷаноза ва саҷдаи тило-  
ват шиканандаи вузӯ намебошад, зоро ин намозҳо дорои  
рукӯй ва сучуд нестанд.

**41.** Агар байд аз вузӯ нохун гирад ва ё пӯсти болои захм  
(чароҳат)-ро бардорад, ба вузӯ ҳеч нуқсоне намерасад.

**42.** Агар байд аз вузӯ ба аврати (шармгоҳ) ҳуд ё дига-  
ре нигоҳ кунад ва ё бидуни ҳоил (макони пӯшидае) вузӯ  
гирад ва ё гусл намояд, вузӯаш дуруст мегардад. Албатта,  
бе ҳеч узре ва ё зарурате ба аврати ҳуд ё дигаре нигоҳ кар-  
дан ва ҳамчунин бе ҳоил дар ҷойҳои умум гусл кардан,  
гуноҳ аст.

**43.** Ҳар чизе, ки бо ҳориҷ гаштани он вузӯ мешика-  
над, он чиз начис (нопок) ҳам мебошад. Ва ҳар чизе, ки бо  
ҳориҷ гаштани он вузӯ намешиканад, пок аст, ба монанди  
миқдори каме аз хуни захму ҷароҳат, ки ҷорӣ нагардад ва  
дар сурате ки бо пахта ва ё порчае ҳушк соҳта шавад, ат-  
рофи захм бо ҳун олуда намегардад. Агар ин ҳун ба либос  
ё бадан бирасад, начис (нопок ва бенамоз) намешавад.

**44.** Тифли ширхора агар шир қай кунад ва ба андозаи  
пурии даҳон бошад, он қай начис аст ва ба ҳар ҷо, ки би-  
расад, он ҷоро нопок гардонад ва бе шустани он намоз  
дуруст набошад, вале агар ба ин миқдор набошад, пок аст  
ва бе шустани он намоз дуруст аст.

**45.** Шахсери вузӯ гирифтан ба ёдаш бошад, аммо дар  
шикастани он шак кунад, вузӯаш боқист ва намозаш ду-  
руст мебошад, вале дубора вузӯ гирифтан беҳтар аст. Вале  
агар дар шикастани вузӯ ба шубҳа афтод ва ҷониби шикаст-  
тан ба гумонаш ғолиб омад, вузӯаш шикаста ба шумор ме-  
равад ва бо он вузӯ намозаш дуруст намебошад.

**46.** Агар дар аснои вузӯ гирифтан ба шубҳа афтод, ки  
фалон узвро шустааст ё не, узверо, ки дар шустани он ба

шак омадааст, дубора бишүяд, vale агар ин шак баъд аз вузӯ пеш омада бошад, ҳеч нигарон набошад, вузӯи вай комил аст. Аммо агар ба нашустани узве яқин ҳосил шавад, шустани он узв ҳатман лозим аст.

**47.** Кироат (хондан)-и Қуръон аз рӯи хифз (ёд) бе вузӯ чоиз аст. Мисос кардан ва қапидани Қуръон бе вузӯ дуруст нест. Агар Қуръони мачидро боз карда, бе даст расонидан ба он, аз рӯи он тиловат намояд, боке надорад. Агар Қуръонро бо порчае, ки аз он чудост, гирифта, тиловат намояд, чоиз бошад. Дасть расонидан ба чизе ва ё зарфе, ки бар он Қуръон навишта шудааст, бевузӯ чоиз нест.

**48.** Ҳангоми вузӯ гирифтани рӯ ба қибла дар макони баланде бииистад, то қатраҳои оби истифодашуда аз замин пошида, ба либос ё баданаш нарасанд.

### Навъҳои вузӯ

Гоҳе барои шахси бетаҳорат вузӯ гирифтани фарз мебошад, гоҳе воҷиб ва гоҳе мустаҳаб аст.

Барои анҷом додани яке аз ҷаҳор кори зерин вузӯ гирифтани барои шахси бетаҳорат фарз мебошад:

1. Барои гузоштани намоз, чи намози фарз бошад ва чи намози нафл.

2. Барои хондани намози ҷаноза.

3. Барои ба ҷо овардани саҷдаи тиловат.

4. Барои мисос кардан ва қапидани Қуръони мачид.

Ҳамчунин барои дасть расонидан ва қапидани оятҳои Қуръон, ки бар девор ё бар қофаз ва ё бар сиккаву (пулҳои филизӣ) дирҳаме навишта шудаанд, вузӯ гирифтани фарз мебошад, яъне бе вузӯ анҷом додани ин корҳо қатъан мамнӯъ аст.

Ва дар як маврид вузӯ гирифтани барои шахси бетаҳорат воҷиб мебошад ва он ҳам дар айёми ҳаҷ барои тавофи хонаи Каъба.

Мавридҳои дигаре низ ҳастанд, ки вузӯ гирифтан дар онҳо барои инсон фарзу воҷиб ҳам набошад, вале хуб аст. Инак, ба муҳимтарини онҳо ишора менамоем:

- 1.** Барои зикри Худо намудан ва Худоро ёд кардан.
- 2.** Пеш аз хоб ва пои ба таҳорат ба хоб рафтан.
- 3.** Барои шахси ҷунуб вақте қасди ҳӯрдан, ошомидан, хобидан ва ё наздикии дубора намояд.
- 4.** Пеш аз гусл вузӯ гирифтан.
- 5.** Барои ҳар намоз, вақте ҳанӯз вузӯ дошта бошад.
- 6.** Пас аз шикастани ҳар вузӯ, ҳарчанд ҳанӯз вақти намози байдӣ надаромада бошад.
- 7.** Барои ғусл додани мурда.
- 8.** Барои бардоштани ҷаноза (тобут).
- 9.** Барои пайваста вузӯ доштан, пас аз шикастани ҳар вузӯе дарҳол вузӯ гирифтан.
- 10.** Барои азону қомат.
- 11.** Барои фурӯ нишондани ҳашму газаб.
- 12.** Барои шустани осори гуноҳ ва лагжиши содир гашта, аз қабили ғайбат, суханчинӣ, дурӯғгӯй ва ғайра.
- 13.** Барои вуқуф дар Арафот.
- 14.** Барои саъӣ дар байнӣ Сафо ва Марва.

Ва мавридҳои дигаре низ ҳастанд, ки вузӯ гирифтан дар онҳо хуб ва мустаҳаб мебошад ва ҳама аз роҳнамоиҳо, афъол ва суханони расули Худо (с) бардошт шудаанд.



## Фасли дуюм

### Ф У С Л

Ғул низ бар асоси ояти Қуръон ва суннати пайдамбар (с) фарз гардидааст. Худованд дар ояти шашуми сурай Мойда пас аз баёни фарзияти вузӯ дар бораи ғул мефармояд:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطْهُرُوا

**«Ва агар шумо нопок ва дар ҳолати ҷанобат қарор дошта бошед, пас худро хуб пок созед».<sup>1</sup>**

Пайдами ислом (с) мефармояд: «*Вақте маҳалли ҳатнаи мард аз маҳалли ҳатнаи зан гуашт, гулс ҷоҷиб мегардад*».<sup>2</sup>

### Тариқаи ғул кардан

Бинобар дастуроти шариати муқаддаси ислом, ғулсирианда бояд дар ибтидо ҳар ду дasti худро то банди дастхояш бишӯяд. Он гоҳ истинҷо намуда, агар бар бада наш начосате бошад, онро дур созад (бишӯяд). Пас аз он мисли вузӯи намоз вузӯ бигираад. Вале агар ғулгоҳ ба тавре бошад, ки оби мустаъмал дар он ҷамъ мегардад, дар ин сурат ҳар ду пои худро на дар вузӯ, балки пас аз ғул,

<sup>1</sup> Сурай Мойда, 5:6.

<sup>2</sup> Сунани Тирмизӣ, 108, 109; Саҳехи Ибни Ҳиббон, 1176, 1177, 1184. Ч. 3. – С. 452, 453, 457; Муснади имом Аҳмад, 20593. Ч. 6. – С. 133, 24516. Ч. 7. – С. 195, 24753. Ч. 7. – С. 231. Дар ривоятҳо дигар омадааст, ки расули Ҳудо (с) фармуд: «*Вақте ду ҳитон (ҳатнагоҳ) ба ҳам расиданд ва ҳашафа гоиб гашт, гулс ҷоҷиб мегардад*». (Саҳехи Муслим, 783; Сунани Абӯдовуд, 216; Сунани Ибни Моча, 608, 611; Муваттаи имом Молик, 101. Ч. 1. – С. 45). Ин ривоят аз баъзе роҳро бо изофаи: «*Инзол шавад, ё не*» низ омадааст. (Сунани Куброи Байҳакӣ, 788, ч 1. – С. 276; Мӯъчаму-л-авсат, 4489. Ч. 5. – С. 44).

ҳангоми берун рафтан аз он чо бишӯяд.

Аз Оиша (р) ривоят аст, ки: «*Паёмбар (с) ҳангоми гусли ҷанобат аввал дастҳояшро мешуст. Пас аз он бо дасти росташ бар тарафи чапаши об мерехт ва шармгоҳашро мешуст. Он гоҳ ба мисли вузӯи намоз таҳорат мекард ва об бар медошт ва бо ангуштонаш байни мӯйҳон сараширо хилол мекард, то хуб муттасин мегашт, ки об ба беҳи мӯйҳо (ва ба пӯсти сараши) расиддааст. Сипас се каф об бар сараши мерехт. Пас аз он бар тамоми баданаши об мерехт ва дар охир пойҳояшро мешуст*».<sup>1</sup>

### Мӯчиботи ғусл

Дар мавридиҳои зерин ғусл фарз мегардад:

1. Чимоъ (алоқаи ҷинсӣ) кардан, ҳарчанд инзол ҳам нашавад.

2. Аз хоб бедор шуда, дар либоси худ манӣ (сперма) ё мазӣ (оби тунуктар қабл аз манӣ) ва ё тариеро мушоҳида кардан, чи мард ва чи зан. Зоро он ҳамон мание мебошад, ки дар ҳарорати бадан тунуктар гардидааст. Ин дар сурате аст, ки ба эҳтилом шуданаш яқин дошта бошад, вале агар чизе дар хотираш набошад, танҳо бо дидани манӣ дар бадан ва ё либосаш ғусл менамояд. Дар ин ҳолат мазӣ ва тарӣ мӯчиби ғусл намебошад.

3. Хориҷ шудани манӣ бо ҷаҳиш ва шаҳват.

4. Қатъ шудани ҳайз (хунбинии моҳонаи занон) ё нифос (хунбинӣ пас аз вазъи ҳамл) барои занон.

Илова бар он ғусли воҷибӣ, ғусл намудан дар рӯзҳои ҷумъа, иди Фитр, иди Қурбон, ҳангоми бастани эҳром ва вуқӯф дар Арафа суннат аст. Ғусл дар ин рӯзҳо барои покизагӣ мебошад.

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 245, 269; Саҳехи Муслим, 716; Сунани Абӯдовуд, 242; Сунани Насоӣ, 245, 247; Сунани Куброи Насоӣ, 244; Муснади имом Аҳмад, 23736. Ҷ. 7. – С. 79.

## Истифода аз ғилофак

Мӯчиботи гусл аслан се чиз мебошанд. **а)** Алоқаи чинсӣ кардан. Дар ин сурат, ҳамин ки миқдори ҳашафаи мард ба фарҷи зан доҳил гардид, гусл бар онҳо воҷиб мегардад, ҳарчанд инзол ҳам нашуда бошанд. **б)** Хориҷ шудани манӣ бо ҷаҳиш ва шаҳват. Ин вазъ дар ҳолати эҳтилом ва истимнои бо даст низ ба вучуд меояд. **в)** Ба поён расидани ҳайз ва ё нифоси зан.

Бинобар ин, агар марду зане бо истифода аз василаҳои пешгирикунадаи манъи бордорӣ, ба монанди ғилофакҳо (презерватив)<sup>1</sup> алоқаи чинсӣ намоянд, бар онҳо гусли ҷанобат воҷиб мегардад. Зоро шаҳват (лаззати чинсӣ) ва ҷаҳиш дар он тақрибан ба сурати табии эҳсос мешавад.

Вале агар мард олати худро бо порчае печида, бо ҳамсараш алоқаи чинсӣ намояд, дар ин сурат то инзол нашаванд, бар онҳо гусл воҷиб намегардад. Зоро онҳо дар ин сурат аз яқдигар эҳсоси ҳарорат ва лаззати чинсӣ намекунанд. Агар онро эҳсос кунанд, бо ворид шудани ҳашафа, ҳарчанд инзол ҳам нашуда бошанд, гусл бар онҳо воҷиб мегардад.

Бар ҳамин асос, агар оби мании шавҳарро ба василаи сӯзандору (шпритс) ва ё дигар таҷхизоти тиббӣ, бе анҷоми амали заношавҳарӣ ба раҳм (бачадон)-и зан расонанд, бар вай гусл воҷиб намешавад. Зоро дар он ҳеч яке аз ду мӯчиби гусл: ғоиб шудани ҳашафа ва ё хуручи манӣ бо ҷаҳиш ва шаҳват сурат нагирифтааст.

## Фарзҳои гусл

### *Фарзҳои гусл иборатанд аз:*

1. Шустани даҳон (мазмаза).

<sup>1</sup> Ин василаи манъи ҳамлро ба забони тоҷикӣ имрӯзҳо рифола низ мегӯянд.

**2.** Кашидани об ба дохили бинӣ ва шустани он (истиншоқ).

**3.** Шустани тамоми бадан.

### Суннатҳои ғул

*Суннатҳои ғул инҳо ҳастанд:*

**1.** Шустани дастҳо.

**2.** Шустани шармгоҳ (увзҳои зери ноф).

**3.** Дур сохтани начосат аз бадан.

**4.** Вузӯ гирифтан (ба ғайри шустани пойҳо).

**5.** Се бор расонидани об ба тамоми бадан.

**6.** Шустани пойҳо.

Барои касоне, ки дорои гесувон (кокулҳо)-и бофта ҳастанд, расонидани об ба бехи мӯйҳояшон кифоят меқунад ва лозим нест, ки мӯйҳои худро қушода, мӯйҳояшонро тар намоянд. Аммо онҳое, ки мӯйҳои дарози бофтанашуда доранд, барояшон воҷиб аст, ки мӯйҳои хешро тар намоянд ва ба бехи он низ об расонанд.

### Аҳкоми ғул

Шахсеро, ки бар вай ғул воҷиб шудааст, дар истилоҳи уламои фиқҳ чунуб мегӯянд.

*Барои шахси чунуб анҷом додани корҳои зерин ҷоиз нест:*

**1.** Ламс кардан ва қапидани Қуръони карим, агар гиљоф надошта бошад.

**2.** Қироати Қуръони карим, чи аз рӯи мусҳаф (китоби Қуръон) ва чи аз ёд.

**3.** Дохил шудан ба масҷид, вале агар зарурате пеш ояд, дар он ҳол метавонад дохил шавад.

Ҳоиз (ҳайзбинанда) ва нуфасо (нифосбинанда) ҳам дар ин корҳо ҳукми чунубро доранд.

Дар бахшҳои оянда дар бораи ҳукми ҳоиз ва нуфасо ба тафсил сухан ҳоҳем гуфт, вале ба таври муҳтасар шар-

ҳаш ба ин тартиб аст:

Ҳоиз занест, ки ҳайз мебинад ва ҳайз хунест, ки аз раҳм (бачадон, заҳдон)-и занҳои ба синни балогат расида берун меояд.

Нуфасо занест, ки нифос мебинад ва нифос хунест, ки пас аз таваллуди тифл аз раҳми модар хориҷ мешавад.

### **Тазаккури зарурӣ дар бораи мӯчиботи ғул**

Обе, ки аз андоми ниҳонии мард ё зан берун меояд, бар се қисм аст: 1. мазй, 2. вадӣ ва 3. манӣ. Мазй обест, ки вақти шӯҳию дастбозӣ бо зан ва ё ҳангоми ба фикри қаробат (наздиқӣ) афтодан, берун меояд. Ҳукми ин навъ об он аст, ки вузӯ мешиканад, vale гусл воҷиб намегардад. Вадӣ обест, ки пас аз идрор (пешоб) аз ҷиҳати сустии асабҳо берун меояд. Ҳукми он низ ба монанди мазй аст. Манӣ обест, ки дар вақти ҷимоъ (наздиқии ҷинсӣ) ва ё нигоҳи бо шаҳват бо части ҳамроҳ бо эҳсоси лаззат берун меояд. Ҳукми манӣ он аст, ки гуслро воҷиб мегардонад.

**1.** Агар шахсе дар хоб эҳтилом (чунуб) шавад ва чун бедор гардад, дар ҳеч ҷои худ асаре аз оби манӣ набинад, гусл бар вай воҷиб намегардад. Аммо агар дар либос ва ё дар баданаш оби манӣ дида шавад, гусл бар вай воҷиб мегардад. Агар дар хоб эҳтилом нашавад (ҷизе дар хоб набинад), vale пас аз бедор шудан дар либос ва ё бадани худ оби манӣ бинад, гусл бар вай воҷиб мегардад.

**2.** Агар манӣ берун омад ва гусл гирифт, vale пас аз гусл боз манӣ берун омад, барои бори дуввум гусл бар ӯ воҷиб мегардад, ба шарте ки ин ҳодиса пеш аз идрор (пешоб кардан) ё хоб ва ё микдоре роҳ рафтан ба вуқӯй бипайвандад. Зоро он бозмондаҳои ҳамон мании пешина аст ва бо берун шудани он гусл воҷиб мегардад. Вале агар пас аз пешоб, микдоре роҳ рафтан, ҳаракат кардан ва гайра хо-

рич шавад ва бе чаҳиш ва эҳсоси лаззат бошад, он бо сабаби дигаре хориҷ гардида, гуслеро вочиб намегардонад.

**3.** Агар аз андоми зан пас аз гул маний шавҳар бирезад, гусли дуюмбора бар вай вочиб намегардад.

**4.** Агар бар асари дарде ва ё иллати дигаре оби маний хориҷ шавад ва бе чаҳиш ва эҳсоси лаззат бошад, дар ин сурат гул вочиб намегардад.

**5.** Агар марду зан ҳар ду якҷоя хобиданд ва байд аз бедор шудан бар либоси яке аз онҳо маний диди шуд, аз гӯши эҳтиёт ҳар ду гул бигиранд, зоро маълум нест, ки он об аз қадоми онҳост, яъне вақте бо ҳам наздикӣ накарда бошанд.

**6.** Агар кофире мусалмон гардад, барои вай гул мустаҳаб аст ба шарте ки пеш аз ислом оварданаш гул бар вай вочиб нагашта бошад. Аммо агар пеш аз ислом оварданаш гул бар вай вочиб гашта бошад, дар он сурат гул бар вай вочиб аст.

**7.** Шахсе, ки гул бар вай вочиб шудааст, агар бихоҳад пеш аз гул чизе бихӯрад ва ё бинӯшад, беҳтар аст дасту даҳони худро бишӯяд. Агар ношуста ҳӯрад ё ошомад, низ гуноҳе надорад.

**8.** Ҳондани Қуръон, мисоси (қапидан) он ва дохил шудан ба масҷид бар шахсе, ки гул бар вай вочиб шудааст, ҳаром аст. Албатта, ба забон овардани номи Худо, дуруд фиристодан ва қалима гуфтан ҷоиз аст.

**9.** Мисос намудани китобҳои тафсир ва тарҷимаи Қуръон бе гуслу вузӯ макрӯҳ аст.

### Баъзе масоили ин боб

**1.** Дар вақти гул кардан бояд рӯи худро ба ҷониби қибла нагардонад. Дар об исроф нанамояд. Дар ҷое гул кунад, ки касе ӯро набинад. Дар вақти гул кардан сухан нагӯяд. Баъд аз гул бадани худро хушк намуда, он гоҳ дар пӯшидани либосҳояш шитоб кунад.

**2.** Агар дар чое гусл намояд, ки касе ўро намебинад, бе ҳоил (макони пӯшида) гусл кардан дуруст аст, vale бо ҳоил беҳтар аст.

**3.** Ният дар гусл воқиб нест, вақте се фарзи гуслро ба чой овард, гусл комил мегардад, хоҳ нияти гусл карда бошад, хоҳ не.

**4.** Агар чое аз бадан ба андозаи сари сӯзане хушк бимонад ё мазмаза ва истиншоқро фаромӯш кунад, гусл дуруст намегардад.

**5.** Агар пас аз гусл ба ёдаш омад, ки фалон чой хушк мондааст, дубора гусл кардан лозим намебошад, балки ҳамон чои хушкмондоро бишӯяд ва молидани он чой бо дасти тар кифоят намекунад. Ҳамчунин агар мазмаза ва ё истиншоқро фаромӯш кунад, аз нав гусл гирифтан лозим намеояд, балки фақат ҳамон мазмаза ва истиншоқро анҷом диҳад, бо ҳамин гусл дуруст мегардад.

**6.** Агар аз сабаби дарде расонидани об бар сар зарар расонад, сарро тар карда, бақияи баданашро бишӯяд, vale пас аз шифо ёфтани шустани сар зарур аст.

**7.** Агар гуслгиранда мард бошад, дар сурате ки мӯи сари худро дароз гузошта ва онро бофта бошад, вақти гусл боз кардани мӯйҳо барояш лозим аст. Агар гуслгиранда зан бошад, дар сурати тар шудани бехи мӯйҳо (расидани об ба бехи онҳо) кушодани онҳо лозим нест, vale агар бехи мӯйҳо тар нашавад, ў низ бояд мӯйҳои худро биқушояд.

**8.** Агар ангуштари ё гӯшвора ё соат ва ғайра тавре ҳастанд, ки дар вақти вузӯ ва гусл худ мечарханд ва об ба зери онҳо мерасад, дигар ҷархонидани онҳо зарурат надорад, vale агар худ ба худ намечарханд, зарур аст ҷархонида шаванд, то об ба қисмати зери онҳо бирасад.

**9.** Агар ба нохун ҳамир ё гил (лой) ва ё сement часпида бошад ва аз расидани об ба зери он монеъ шавад, гусл дуруст намегардад. Бояд нохун аз онҳо пок сохта шавад ва пас аз он шуста шавад. Пеш аз ин, агар намозе хонда бо-

шад, бояд онро иъода намояд. Ҳукми лаки пушти нохун низ ҳамин аст.

**10.** Агар даст ё пой кафида ва онро бо равған, мум ва ғайра пур намудааст, ҷорӣ соҳтани об ба болои онҳо ки-фоят менамояд.

**11.** Расондани об ба сӯроҳи гӯш ва ноф зарурӣ аст. Агар об ба доҳили гӯш ё ноф нарасад, ғусл дуруст намегардад.

**12.** Агар дар вақти ғусл мазмаза накард, vale об нӯшид, ба тавре ки ба ҳамаи даҳон об расид, ғусл дуруст мегардад.

**13.** Агар ба мӯйҳо ё дасту пой ва ё бокии бадан равған молида шуда бошад, ба тавре ки об дар онҳо қарор намегирад, ғусл дуруст мегардад.

**14.** Агар дар миёни дандонҳо порай гӯшт, нон ва ғайра монда бошад ва аз расидани об ба он ҷой монеъ гардад, ғусл дуруст намегардад.

**15.** Агар бар дандонҳои солим рӯкаши тилло ва ғайра гузашта шавад, дар сурати нарасидани об ба зери онҳо ғусл дуруст намегардад, vale агар дандон пӯсида ва дардманд бошад ва бо тавсияи табиб пур ва ё рӯкаш шуда бошад ва дигар имкони чудо карданаш дар вақти ғусл на-бошад, расонидани об ба болояшон кифоя мекунад.

Ҷӣ тавре аз ривоятҳои расида ва фатвоҳои бузургони дин бармеояд, пур (пломба) кардани дандонҳои пӯсида, кирмҳӯрда ва сӯроҳгашта шаръян ҷоиз мебошад ва ҳамчунин, дандон гузаштан низ на танҳо боке надорад, балки барои хифзи саломатӣ ва зебоии шахс зарур мебошад. Вақте шахсе бо дарназардошти чунин зарурате дандон гузашта бошад ва ё дандонҳояшро пур карда бошад, он ба манзалаи дандони аслӣ мебошад ва дар ғуслу вузӯ бо расонидани об пок мегардад.

Данлонҳои гузашташудаи сунъӣ ё ба таври доимӣ ба силки данлонҳо пайваст карда мешаванд ва ё ба сурати маҷмӯае соҳта мешаванд ва ҳар вақте шахс бихоҳад, онро

мегирад ва мегузорад. Дар сурати дуюм расонидани об ба зери онҳо дар гусл воҷиб мебошад ва дар сурати аввал расонидани об ба болои онҳо кифоя мекунад.

Дар ҳолате, ки дандонҳои сунъӣ ба силки дандонҳо ба таври доимӣ пайваст карда мешаванд, ҳатман, онҳоро ба дандонҳои ду тараф устувор менамоянд. Дар ин сурат рӯ-каш намудан ва пӯшонидани дандонҳои солими ду тараф ба ҳайси пойгоҳи дандонҳои сунъӣ боке надорад, зеро бе он пайвасти дандонҳои сунъӣ имкон надорад ва дар вакти гусл расонидани об ба болои онҳо низ кифоя аст.

Вале агар бе ҳеч зарурате дандонҳои солим барои зебоӣ ва мӯди рӯз бо ҷизе рӯкаш карда шаванд, дар ин ҳолат то об ба зери онҳо нарасад, гусл дуруст намегардад.<sup>1</sup>

Ҳукми узвҳои сунъӣ низ ба монанди дандонҳои сунъӣ мебошад. Вакте шахсе аз узви сунъӣ, ба монанди даст, пой ва ғайра бо пайванди доимӣ истифода намояд, онро дар ҳолати гусл бояд бишӯяд ва агар аз узвҳои вузӯ бошад, шустани он дар вакти вузӯ низ воҷиб мебошад. Зеро он ба ҷои узви ҳақиқӣ қарор гирифтааст. Вале агар он узви сунъӣ чудошаванда бошад, дар вакти гусл чудо кардан ва шустани ҷои он воҷиб мебошад.<sup>2</sup>

Узви сунъӣ вакте ин ҳукмро мегирад, ки ба ҷои қисмате аз узви шусташаванда дар гуслу вузӯ наслб (коргузорӣ) шуда бошад, зеро агар ин узвҳо комилан қатъ шуда бошанд, дар он сурат ҳукми шустани онҳо низ соқит мегардад ва он ба узви сунъӣ интиқол намеёбад. Масалан, агар даст ва ё пои инсон ки аз ҷумлаи узвҳои шусташаванда дар вузӯ ба шумор мераванд, аз оринҷ ва бучул қатъ шуда бошанд, ҳукми шустани онҳо дар вузӯ соқит мегар-

<sup>1</sup> Масъалаи пур кардан ва ё гузоштани дандони сунъӣ дар китобҳои фатво ба таври муфассал баён гардидааст. Дар «Махмуду-л-фатово» аз саҳифаи 22-юм то 46-уми ч. 1, тафсилоти хубе дар ин бора омадааст. Ҳоҳишмандон метавонанд ба он муроҷиат намоянд.

<sup>2</sup> Холид Сайфуллоҳи Раҳмонӣ, Масоили фиқҳии муосир (тарчи-маи форсӣ, Ғуломмуҳаммад Яҳёи Ҳалим).— Пешовар. — С. 28. Минбаъд: Масоили фиқҳии муосир.

дад. Зеро бо аз байн рафтани чои ичрои ҳукм анҷоми он ҳукм аз эътибор соқит мешавад. Пас шустани узви сунъие, ки ба чои узви комил наасб шудааст, дар вузӯ ва гусл зарурат надорад, vale агар ба чои қисмате аз узв наасб шуда бошад, ҳукми дандонҳои сунъиро мегирад ва шустани он дар гуслу вузӯ воҷиб мебошад.

**16.** Заноне, ки дар вақти арӯсӣ ва ё дигар муносибатҳо равған ё сурхӣ (ранг) ва ўсмаи часпдор бар сару рӯй ва лабу ноҳун мезананд ва дар вақти гусл ё вузӯ онҳоро пок насоҳта, ҳамон тавр обро бар рӯи онҳо ҷорӣ месозанд, вузӯ ва гуслашон дуруст намешавад.

**17.** Шахсе, ки дарди ҷашм дорад ва ҷашмаш чирк гирифтааст, дар вақти вузӯ ва гусл бояд пилкҳояшро бикушояд. Агар пилкҳо ба ҳам часпида, боз нагарданд, вузӯ ва гуслаш дуруст намегардад.

**18.** Шахсе дар оби ҷорӣ, ба монанди ҷӯй ва дарё, доҳил шавад ва дар он бадани худро молиш диҳад, суннати гусл барояш комилан таҳаққуқ ёфтааст. Ҳамчунин дар обе, ки ҳукми оби ҷориро дорад, ба монанди ҳавзи қалон.

## Фасли сеюм

### АҲКОМИ ОБҲО

*Ғусл, вузӯ ва поксозии ашё ба воситаи обҳои зерин сурат мегирад:*

1. Оби борон.
2. Оби барф.
3. Оби жола.
4. Оби баҳр.
5. Оби дарё.
6. Оби чўйбор.
7. Оби чашма.
8. Оби чоҳ.

Яъне ба тамоми обҳои рӯизамиинӣ ва зеризамиинӣ модоме пок бошанд, вузӯ ва ғусл кардан ва ҳамчунин, пок соҳтани чизҳои начис ҷоиз аст

Бояд донист, ки об ҳамон тавре ки сарчашмаи ҳаёт ва воситаи бақо ва истимрори ҳастии тамоми мавҷудот аст ва дар покиу гуворогии он ҳеч табъе хилоф надорад, дар пок кардани палидиҳо ва наҷосатҳо низ аз ҷониби шаръ асл қарор дода шудааст ва ҳеч ҷизеро наметавон ҷойгузини он қарор дод, магар дар сурате ки шаръ боз ба ҷизе дастур дода бошад. Худованд мефармояд:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

**«Ва тамоми мавҷудоти зиндаро аз об пайдо кардаем».<sup>1</sup>**

Ҳамчунин мефармояд:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا مَأْتَ طُهُورًا

**«Ва аз осмон оби пок ва покқунанда фурӯ фиристо-дем».<sup>2</sup>**

Паёмбари акрам (с) дар бораи об мефармояд:

<sup>1</sup> Сураи Анбиё, 21: 30.

<sup>2</sup> Сураи Фурқон, 25: 48.

إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنْجِسُهُ شَيْءٌ

*«Об, дар ҳақиқат, пок ва поккунанда аст ва ҳеч чизе онро начис намегардонад».*<sup>1</sup>

Бинобар аҳамияти поккунандагие, ки обҳо аз дидгоҳи шариати ислом доранд ва дар покизагиу поксозӣ аз онҳо истифода мешавад, ба мавзӯи об, навъҳои он ва аҳкоми обҳо таваҷҷӯҳи фавқулодае дода шудааст. Муайян гардидааст, ки обҳои гуногун то чӣ замоне қобилияти поккунандагии худро нигоҳ медоранд ва дар қадом ҳолатҳо онро гум месозанд. Аз ин назар обҳо ба панҷ навъ тақсим мешаванд:

### 1. Оби пок ва поккунанда

Тамоми обҳое, ки дар боло зикр гардидаанд, аз ин навъи об мебошанд, яъне ҳам поканд ва ҳам қобилияти поккунандагӣ доранд. Покизагии шаръӣ ва поксозии ашё бо онҳо ҳосил мешавад.

### 2. Оби пок ва поккунандай макрӯҳ

Он обе аст, ки гурба, мокиён (мурғи хонагӣ),<sup>2</sup> паррандагони ваҳшӣ ва ё мору қалтакалос ва дигар ҷонварони хонагард аз он ошомида бошанд. Гӯшти ин ҷонварон ҳа-

<sup>1</sup> Сунани Абӯдовуд, 66, 67; Сунани Тирмизӣ, 66; Сунани Насой, 325; Муснади имом Аҳмад, 10864. Ч. 3. – С. 415, 11406, 11409. Ч. 3. – С. 508, 509; Насбу-р-роји Зайлайӣ. Ч. 1. – С. 113. Ҳадиси сахех: [Ал-ирво 14]. Ин покизагӣ ва поккунандагии об вақте аст, ки бисёр ва ҷорӣ бошад ва начосате, ки дар он афтодааст, бар яке аз васфҳояш: ранг, бӯй ва таъмаш (маззааш) галаба накарда бошад. Ҳадиси мазкур дар ривояти Ибни Моча бо ин изофа омадааст: «..., *ма-гар он чизе, ки таъм, ранг ва ё бӯй онро тағиyr дuxād*». (Сунани Ибни Моча, 521).

<sup>2</sup> Гӯшти мурғҳои хонагӣ ҳалол мебошад, вале вақте мурғҳои қӯчагард ва сардодашуда аз начосатҳо истифода намоянд, гӯшти онҳо то ҷанд рӯзе ҳаром мегардад. Агар онҳо дар ҳамин ҳолат ба обе нӯл бизананд, онро нопок мегардонанд.

ром мебошад ва пасмондаи оби онҳо низ бояд ҳаром бошад, vale аз сабаби он ки эҳтиёт намудан аз онҳо номумкин аст, шаръ пасмондаи онҳоро макрӯҳи танзехӣ ҳукм намудааст.<sup>1</sup>

Вузӯ намудан ва гул кардан ба ин навъ об дар сурате ки обҳои навъи аввал, яъне обҳои мутлақ мавҷуд бошанд, макрӯҳи танзехӣ мебошад, vale агар аз обҳои навъи аввал чизе мавҷуд набошад, истеъмоли оби навъи дуюм ҳеч гуна кароҳияте надорад.<sup>2</sup>

### 3. Оби пок ва поккунандай машкук

Ин об худ пок аст, vale дар қобилияти поккунандагии он шак воқеъ шудааст.

Он обе аст, ки ҳар ё ҳачир аз он ошомида бошанд. Ин об, бе ҳеч шакке, пок аст, аммо оё бо он об вузӯ гирифтани дуруст аст ё не, дар ин кор шак воқеъ шудааст. Гӯшти ҳар ва ҳачир бе ҳеч шакке, ҳаром мебошад ва аз ин ҷо лозим меомад, ки оби пасмондаи онҳо низ ҳаром ва нопок бошад, vale араки онҳо пок аст. Паёмбар (с) ба ҳари беполон (пушти луч) савор мешуд ва араки он ба либосаш мерасид ва бо ҳамон либос намоз меҳонд. Бо дарназардошти далелҳои ду тарафи масъала ба оби пасмондаи онҳо ҳукми машкук дода шудааст.

Пас агар чизе аз обҳои навъи аввал ва ё дуюм мавҷуд бошад, дар вузӯ ва гул аз онҳо бояд истифода намуд. Vale дар сурати набудани онҳо бо ин об вузӯ бигирад ва аз бо-

<sup>1</sup> Паёмбар (с) дар бораи пасмондаи гурба пурсида шуд, гуфт: «*Он начас (ноток) нест, зеро он аз (ҳайвоноти) бар шумо гардишикунанда мебошад*». (Сунани Абӯдовуд, 75, 76; Сунани Тирмизӣ, 92; Сунани Ибни Моча, 367, 368; Сунани Насой, 68, 339).

<sup>2</sup> Дар сурати мавҷуд будани обҳои навъи аввал бояд аз онҳо истифода шавад ва истифодаи обҳои навъи дуюм дар он ҳолат кароҳияти танзехӣ дорад. Масъалаи истифода аз обҳои навъи дуюм ва сеюм дар ҳолати ноёбӣ ва камии оби тоза пеш меояд. Ин ҳама инояти ислом нисбат ба об ба хотири он аст, ки инсон ҳеч гоҳ аз ҳавзаи покизагӣ ва истифодаи об дар канор намонад.

лояш таяммум намояд. Метавонад таяммумро пеш аз вузӯ намояд.

#### **4. Оби поки ғайри поккунанда**

Он оби мустаъмал мебошад. Оби мустаъмал худ пок аст, vale қобилияти поккунандагии худро аз даст додааст. Вузӯ гирифтан ба он дуруст нест.

– Оби мустаъмал, тавре зикр гардид, обест, ки барои рафъи ҷанобат ва бетаҳоратӣ ё ба қасди қурбат – вузӯ бар болои вузӯ барои ҷалби ризои Худо ва ба нияти савоб – истеъмол гардидааст.

Ҳар гуна обе мустаъмал ба шумор намеравад. Шахси бо таҳорате барои ҳунук (салқин) сохтани аъзои бадани худ ва ё барои омӯзиш додани вузӯ ба дигаре ба обе вузӯ гирифт ва ё шахси поке барои салқинӣ ба обе оббозӣ (ғусл) кард, обҳои бакоррафта дар ин мавриҷҳо оби мустаъмали шаръӣ ба шумор намераванд. Аммо агар шахси бетаҳорате ҷунин қунад, ҳоҳ нияти вузӯ ва рафъи ҳадас (нопокӣ) намуда бошад, ҳоҳ не, оби истифодабурдаи ў мустаъмал мегардад. Зоро дар як вақт ду натиҷа: ҳам рафъи бетаҳоратӣ ва ҳам салқинии баданашро ҳосил кардааст. Об он ғоҳ мустаъмал мегардад, ки пас аз истифода аз бадани вузӯгиранда ва ғуслкунанда чудо гардад.

#### **5. Оби начис (нопок)**

Оби начис обест, ки ба вай начосате расида ва онро нопок сохта бошад. Агар начосате (ннопокие) дар об афторда ва асари он дар об зоҳир шуда бошад, он об начис гардидааст. Чи об андак бошад, чи бисёр ва чи он об рокид (ва беҳаракат) бошад, чи оби ҷорӣ (ва равон). Вале агар об андак ва рокид (карор ва беҳаракат) бошад, вақте начосате ба он биафтад ва асари он зоҳир нашуда бошад ҳам, он об начис мегардад.

**а) Оби бисёр:** Оби бисёр – оби равонро гӯянд ва ё он оберо, ки дар ҳукми оби равон бошад, ба монанди оби ҳавзи қалоне, ки бо ҳаракат додани об дар як тарафи он дар дигар тарафаш об ба ҷунбиш наояд. Ин об шаръан

оби бисёр ба шумор меравад.

Агар дарозии ҳавз даҳ газ ва паҳнои он низ даҳ газ бошад ва чуқурии он ба андозае бошад, ки бо каф задан ва об бардоштан замини зери ҳавз ба чунбиш наафтад, он низ оби бисёр ба хисоб меояд. Масоҳати чунин ҳавзхое тақрибан 36 метри мураббаъро ташкил медиҳад ва онро даҳ дар даҳ гази шаръӣ мегӯянд.

**б) Оби андак:** Он обест, ки аз ин андоза камтар бошад.

Ҳукми оби начис (нопок) ин аст, ки бо он об таҳорат ва покӣ ҳосил намешавад ва ҳатто агар ин об бо чизи дигаре ва ё оби дигаре омехта ва якҷоя гардад, он чиз ҳам начис ва олуда мегардад.

### Омехтани чизе бо об

Таҳорат ва покизагии зоҳирӣ аз ду навъ иборат аст аз: а) покизагӣ аз начосатҳои ҳақиқӣ ва нопокиҳои зоҳирӣ, б) покӣ аз палидиҳои (нопокиҳои) ҳукмӣ: ҳадаси калон (chanobat) ва ҳадаси хурд (bетаҳоратӣ). Таҳорат аз нопокиҳо вақте таҳаққуқ пайдо мекунад, ки либос, бадан ва мақони намозгузор бо оби поккунандае аз начосат пок соҳта шавад.

Таҳорат аз нопокиҳои ҳукмӣ беҳтар аст, бо оби холис ва дар ҳолати табиии он анҷом бигираад. Зоро ҳамон ҳолати табӣи ва сафои табъи ноолудаи об барои пок соҳтани инсон аз нопокиҳои ҳукмӣ мувофиқтар мебошад. Худованд мефармояд:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

**«Аз осмон оби пок ва поккунанда фурӯғ фиристодем».<sup>1</sup>**

**а)** Оби холис ва мутлақ ҳамон обест, ки на чизҳои пок ва на чизҳои нопoke, ки голибан аз он чудо ҳастанд, бо он дарнаомехта бошанд.

<sup>1</sup> Сураи Фурқон, 25: 48.

**б)** Агар чизҳои поке, ба монанди собун, орд, заъфарон ва гайра ба об омехта гаштанд, vale бар моҳияти об галаба накарданд (ва обро аз моҳияти обиаш берун наоварданд), он об пок ва поккунанда аст. Вузӯ ва гусл бо он дуруст аст.

Аммо агар он чизҳо бар моҳияти об галаба карданд ва онро аз табиати обиаш: риққат (тунукӣ ва моеъӣ) ва сайдилият (равонӣ) хориҷ соҳтанд, дар ин сурат он об пок аст, vale қобилияти поккунандагии худро гум мекунад, яъне аз моҳияти обӣ хориҷ мегардад. Дар ин ҳолат бо он об вузӯ ва гусл дуруст намешавад.

**в)** Агар ба об чизҳое омехта гардад, ки ғолибан аз об ҷудо нестанд, ба монанди сабзии рӯи об,<sup>1</sup> баргу шоҳи дарахтон, ҳасу алаф, лойи рег ва гайра ин об пок ва поккунанда аст. Таҳорат ба он дуруст мебошад.

**г)** Агар ба об чизи моеъе омехта гардад, ки дорои ду сифат аст, ба монанди шир, ки дорои ду сифат: ранг ва мазза (таъм) мебошад, vale бӯй надорад, дар ин ҳолат бояд дида шавад, ки агар яке аз ду сифати он чиз бар об галаба карда аст, он об аз табиати обиаш хориҷгашта ба шумор меравад ва вузӯву гусл ба он дуруст намешавад.

**д)** Vale агар ба об чизе омехта гардад, ки дорои се сифат бошад, ба монанди сирко (уксус), пас бояд дида шавад, агар ду сифат аз сифатҳои сегонаи он чиз бар об ошкор гардидааст, он об аз моҳияти обиаш хориҷгашта ба хисоб меояд.

**ж)** Агар ба об чизи моеъе омехта гардад, ки ҳеч сифате надошта бошад, ба монанди оби мустаъмал ва оби гуле, ки бӯи он аз байн рафтааст<sup>2</sup>, дар ин сурат галабаи яке бар дигаре бо вазн эътибор карда мешавад. Пас, агар ду литр

<sup>1</sup> Сабзии рӯи обро мардуми баъзе ноҳияҳои Тоҷикистон рӯймолак (чома)-и қурбокқа мегӯянд.

<sup>2</sup> Оби мустаъмал ва оби гул пок ҳастанд. Начосати ҳақиқӣ ва палидихои зоҳирӣ бо онҳо зоил (дур) ва пок мешаванд, vale таҳорати хукмӣ ба онҳо ҳосил намешавад.

оби мустаъмал ба як липт оби холис омехта гардад, вузӯ ба он дуруст набошад ва дар акси он ҷоиз аст.

3) Ҳамчунин таҳорат ва покӣ ба он обе, ки табиати обиаш бо пухтани чизе дар он аз байн рафта бошад, ҳосил намешавад, ба монанди шӯрбо, нӯшобаҳо (кампотҳо)-и мевагӣ ва гайра.

Таҳорат ва поксозӣ ба василаи обҳои ҳаштгонаи мазкур ҷоиз аст, агарчи таъму мазза ва рангу бӯи онҳо дар натичаи истодан дигаргун шуда бошанд, ҳоҳ ба мисли та момии обҳои нӯшиданӣ ширин бошанд, ё ба монанди оби баҳр шӯр.<sup>1</sup>

Ҳамчунин, агар ягон ҷизи пок ва тоҳир дар ин обҳо омехта шуда, таъму мазза ва рангу бӯи онҳоро тағиیر до да бошад, вале онҳоро аз табиати обӣ берун насохта бошад, таҳорат ва поксозӣ ба онҳо ҷоиз мебошад. Мисли обе, ки дар он собун омехта шуда, вале табиати обии он боқӣ мондааст.

Вале агар онҳоро аз табиати обӣ хориҷ карда бошад, дар он сурат таҳорат ва поксозӣ ба воситаи он обҳо ҷоиз намебошад, мисли шӯрбо, сирко, оби мева ва гайра, ки аз табиати обӣ хориҷ шудаанд.

Таҳорат ва поксозӣ бо обҳое, ки ба василаи фишурдан аз дараҳт ва ё мева ба даст меоянд, ҷоиз нест.

### Покӣ ва начосати обҳо

Агар дар оби ҷорӣ ва ҳамчунин ҳавзе, ки масоҳати он даҳ гази шаръӣ<sup>2</sup> ва бештар аст, начосате афтода, яке аз си-

<sup>1</sup> Ривоят шудааст, ки: «*Марде аз расули Худо (с) пурсид: Эй расули Худо, мо дар баҳр савор мешавем ва ҳамроҳи худ оби каме бармегирем. Агар ба он об вузӯ гирем, (бе об ва) ташна мемонем, оё ба оби баҳр вузӯ гирем? Расули Худо (с) фармуд: (Оре), он обаш пок ва худмурдааш ҳалол аст.*» (Сунани Абӯдовуд, 83; Сунани Тирмизӣ, 69; Сунани Насой, 59, 331, 4361; Сунани Ибни Моча, 386, 3246).

<sup>2</sup> Як гази шаръӣ такрибан баробари 60 см аст.

фатҳои сегонаи (таъм ва ё рангу бўи) онро тағийир дихад, таҳорат ва поксозӣ ба воситаи он ҷоиз нест. Вале агар ҳеч сифати онро тағийир надод, дар он сурат таҳорат ва поксозӣ ба он ҷоиз мебошад.

Агар дар оби истодае, ки масоҳати он камтар аз даҳ дар даҳ гази шаръӣ аст, начосате биафтад, оби мазкур начис (палид) хоҳад шуд, хоҳ таъм ва рангу бўи онро, яъне яке аз сифатҳои сегонаи онро тағийир дихад, хоҳ надиҳад.<sup>1</sup>

Ҳайвоноти обие, ки таваллудашон дар об аст ва низ он ҳайвоноте, ки дорои хуни соил (равон) намебошанд, агар дар об бимиранд, обро начис намесозанд.<sup>2</sup>

## Пўсти ҳайвонот

Пўсти даббогишудаи ҳамаи ҳайвонот пок ва тоҳир аст,<sup>3</sup> гайр аз пўсти хук, ки он начасулъайн аст<sup>4</sup> ва пўсти

<sup>1</sup> Барои ҳамин паёмбар (с) мефармояд: «Ҳеч қадоме аз шумо дар оби қарор ва истодае, ки ҷорӣ нест ва онро барои гусл ва ошомидан истифода мебарад, бавл нанамояд». (Саҳехи Ибни Ҳиббон, 1256. Ҷ. 4. – С. 67; Саҳехи Ибни Ҳузайма, 94. Ҷ. 1. – С. 50). Ба ҳамин маъно ривояти дигаре низ омадааст: «Ҳеч қадоме аз шумо дар оби истодае, ки ҷорӣ нест ва онро барои гусл ва шустушӯяши истифода мебарад, пешоб нанамояд». (Саҳехи Бухорӣ, 239; Саҳехи Муслим, 654, 655; Сунани Абӯдовуд, 69; Сунани Тирмизӣ, 68; Сунани Насой, 57, 58, 221, 398).

<sup>2</sup> Паёмбар (с) вакте дар бораи вузӯ гирифтган ба оби баҳр пурсида шуд, фармуд: «Он обаши пок ва худмурдааши ҳалол мебошад». (Сунани Абӯдовуд, 83; Сунани Тирмизӣ, 69; Сунани Насой, 59, 331, 4361; Сунани Ибни Моча, 386, 387, 388; Мустандреки Ҳоким, 491, 492. Ҷ. 1. – С. 237, 493. Ҷ. 1. – С. 238, 497, 498. Ҷ. 1. – С. 239, 499, 500. Ҷ. 1. – С. 240). Бинобар ин, бо марги ин ҳайвонот об нопок намегардад.

<sup>3</sup> Паёмбар (с) мефармояд: «Пўст вакте дабобагат дода шавад, пок меғардад». (Саҳехи Муслим, 366. Сунани Абӯдовуд, 4123). Дар ривояти дигар мефармояд: «Ҳар пўсте дабобагат дода шавад, пок меғардад». (Сунани Тирмизӣ, 1728, Сунани Ибни Моча, 3609).

<sup>4</sup> Худованд гўшти хукро ричс (палид) гуфтааст, он чо, ки мефар-

одамий, ки дорои шарофат ва каромати хос аст.

Ҳайвоноте, ки пӯсташон ба воситай даббогӣ (офтоб додан ва дигар навъҳои коркард) пок ва тоҳир мешавад, бо забҳ ва сар буридан низ пӯст, гӯшт ва часадашон пок мегардад. Албатта, покии гӯшти ин ҳайвонот на барои ҳӯрдан аст, балки тоҳири салотӣ мегардад. Масалан, агар ҳангоми намоз тиккае аз гӯшти он ҳамроҳи намозгузор бошад, намозаш ботил наҳоҳад гардида. Вале ҳайвоноте, ки бо даббогӣ пок намешаванд, бо забҳ ва сар задан ҳам гӯшт ва часадашон пок наҳоҳад шуд.

Пашм, устухон ва рагу пайи ҳайвони ҳудмурда пок ва тоҳир аст<sup>1</sup> ва ҳамаи ин аъзои инсон низ ҳукми мазкурро доранд.

### **Баъзе масоили оби равон ва оби ҳавз**

**1.** Ҳар обе, ки ба он чизе омехта гардад ё дар он чизе пухта шавад, ки дар урфият дигар ба он об гуфта намешавад, балки чизе бар номаш афзуда мегардад, ба монанди обгӯшт (хомшӯрбо), гулоб ва ғайра, вузӯ ва гусл ба он дуруст намебошад.

**2.** Обе, ки ба он чизи поке омехта гашта ва дар яке аз васфҳо (хусусиятҳо)-и сегонаи он: ранг, таъм (мазза) ва ё бӯи он каме дигаргунӣ ба вучуд омадааст, вале он чиз дар обрехта нашуда, балки дар натиҷаи ҷараёни об ба он ҳамроҳ гардидааст, мисли оби ҷориҷ, ки ба он регу лой ҳамроҳ гардидааст ва ё собун ва ё заъфарон ба он омехта гашта ва дар яке аз хусусиятҳои сегонааш каме дигаргунӣ ба вучуд омадааст, то вақте аз моҳияти обиаш берун нагашта бошад, вузӯ ва гусл бо он об дуруст аст.

---

мояд: «... ва гӯшти ҳук, ки он ричс (палид ва нопок) мебошад». (Сураи Анъом, 6: 145).

<sup>1</sup> Худованд пӯст ва пашми ҳайвонотро барои истифодаи инсон оваридааст ва дар ин бора мефармояд: «... ва аз пашми онҳо (барои шумо) асбоби рӯзгор ва то муддате баҳрае гардонидааст». (Сураи Наҳл, 16: 80).

**3.** Агар дар об чизе пухта шавад, ки дар натиҷаи он ранг ё мазза ва ё бўй об тағиیر ёбад, ба монанди оби нахӯд ва боқило, вузӯ ва гусл бо он об дуруст аст.

**4.** Агар барои ранг намудани либос ва ришта дар об зъяфарон ва гайра андохта шавад, бо он об вузӯ ва гусл дуруст нест.

**5.** Агар бо об шир, дўғ ва ё чурғот (мост) омехта гардад, дар сурате ки ранг ва ё маззай шир ва гайра бар об голиб ояд, вузӯ ва гусл бо он об дуруст нест ва дар акси он дуруст аст.

**6.** Агар дар биёбон ва кӯҳ оби андак пайдо гардад, то замоне ки ба начосати он яқин ҳосил нанамояд, он об пок мебошад ва ба он вузӯ гирифтани ҷоиз мебошад. Набояд ба маҳзи ин ки шояд ва эҳтимол ин об начис бошад, вузӯро ба он тарк намояд. Агар ба гумони ин ки шояд ин об начис бошад, вузӯро тарк намуда, даст ба таяммум барад, таяммумаш дуруст намегардад.

**7.** Вақте дар ҷоҳ ва ё ҳавзи бузург баргу шохчаҳои дарахтон ва ё гиёҳон афторд ва пас аз ҷанде оби он бадбӯй гашта ва рангу маззааш низ тағиир ёфта бошад, то замоне ки дар риққат (тунуқӣ, моеъӣ) ва сайлоният (равони)-аш ҳеч тағиире ба вучуд наёмада бошад, вузӯ ва гусл бо он об дуруст мебошад.

**8.** Агар дар оби истода ва бехаракат начосате бияфтад, бо он об вузӯ ва гусл дуруст нест, ҳоҳ миқдори начосат кам бошад, ҳоҳ зиёд. Вале агар об ҷорӣ ва ё дар ҳукми оби ҷорӣ бошад, монанди ҳавзе, ки масоҳаташ даҳ дар даҳ гази шаръӣ, яъне тақрибан 36 метри мураббаъро ташкил медиҳад, то замоне ки яке аз васфҳои (хусусиятҳои) сегона (ранг, бўй ва мазза)-аш тағиир наёбад, вузӯ ва гусл ба он дуруст мебошад.

**9.** Обе, ки пари коҳе ё барги дарахте ва ё монанди инҳоро бибарад, оби равон (ҷорӣ) ба шумор меояд, ҳарчанд суръати ҷараёнаш оҳиста бошад. Вузӯ ва гусл дар он об дуруст мебошад.

**10.** Ҳавзи даҳ дар даҳ гази шаръӣ (бо 36 метр ма-соҳат), ки қаъри (чуқурӣ) он низ ба қадрест, ки агар бо даст аз он об бардошта шавад, замини он ба ҷунбиш на-меафтад, агар начосати диданашаванда, монанди арак, пешоб ва гайра дар он бияфтад, дар чаҳор тарафаш вузӯ ду-руст аст. Агар начосати дидашаванда, монанди саргин, ҳайвони худмурда ва гайра бияфтад, танҳо дар ҳамон та-рафе, ки начосат дида мешавад, вузӯ дуруст нест ва дар се тарафи дигараш дуруст аст. Ин ҳам ба шарте кӣ дар яке аз васфҳои сегонааш тағйире ба вучуд наёмада бошад, ки дар он сурат дар ҳеч ҷои он вузӯ дуруст нест.

**11.** Ҷӯи обе, ки ду метр паҳно ва ҳаждаҳ метр дарозӣ дошта бошад, он ҷӯй дар ҳукми ҳавзи бузург аст.

**12.** Агар дар сатҳи боми хона начосат вучуд дошта бошад, вақте борон биборад ва оби сатҳ аз новдон ба замин бирезад, бояд мулоҳиза шавад: Агар нисфи сатҳи бом ё беш-тар аз он ба начосат олуда бошад, оби фурӯрехта аз новдон начис мебошад, агар камтар аз нисф олуда бошад, он об пок аст, агар начосат дар пеши даҳонаи новдон ҷамъ гардида бошад ва тамоми об пас аз гузаштан аз болои он ба замин бирезад, он об нопок аст.

**13.** Вақте оби андак оҳиста равон бошад, ором-ором вузӯ бигирад, то оби истеъмолгашта дубора ба каф наояд.

**14.** Агар кофире ё бачаи хурдсоле дасти худро дар об фурӯ кунад, дар сурате ки бар дастони эшон начосати зо-ҳир (намоён) набошад, об начис намешавад, вале аз он ҷо, ки ба бачаҳои хурдсол наметавон зиёд эътиимод кард, чун оби дигар мавҷуд бошад, бо он вузӯ гирифтан беҳтар аст.

**15.** Агар дар об ҳайвоне, ки хуни равон надорад, монанди пашша, занбӯр, магас ва гайра бимирад, ё дар беру-ни об бимирад ва баъд аз он ба об бияфтад, об начис на-мегардад, вузӯ ва гусл бо он об ҷоиз аст.

**16.** Ҳайвоноте, ки пайдоиш ва зиндагии онҳо дар об аст, монанди моҳӣ, қурбокқа<sup>1</sup>, мори обӣ ва гайра агар дар

<sup>1</sup> Эзоҳ: Ҳукми қурбокқаи обӣ ва хокӣ якест. Агар қурбокқаи хокӣ

об бимиранд, об начис намешавад. Ҳамчунин агар ҳайвоноти номбурда дар зарфи шир, равған, шираву шарбат ва гайра биафтанд ва бимиранд, онҳо низ начис намегарданд.

**17.** Ҳайвонот ва паррандагоне, ки дар об зиндагонӣ мекунанд, vale пайдоиши онҳо дар об нест, монанди мургобӣ ва гайра, хоҳ дар хориҷи об бимиранд ва баъд аз он ба об биафтанд, хоҳ дар дохили об бимиранд, дар ҳар ду сурат об начис мегардад.

**18.** Қурбокқа ва гайра агар дар оби истода ва ё зарфҳои об бимирад ва пора-пора гардад, он об пок аст, vale аз нигоҳи беҳдоштӣ нӯшидан ва ҳӯрок омода сохтан бо он ҷоиз нест.

**19.** Обе, ки дар офтоб гузашта шуда ва зери таъсири ҳарорати он гарм шудааст, аз он ҷо, ки корбурди (истеъмол) он эҳтимоли пайдоиши доғҳои сафедро дар бадан дорад, беҳтар аст дар вузӯ ва гулаз истифодай он худдорӣ шавад.

**20.** Пӯсти ҳайвони худмурда, вакте бо роҳи офтоб додан ва ё дигар воситаҳои омодасозӣ ва коркарди пӯстҳо ош (дабоғат) дода шавад ва хушк гардад, дар болои он намоз хондан ҷоиз аст. Пӯсти хук бошад, ба ҳеч вачҳ пок намегардад. Пӯсти одамӣ, албатта, пок мешавад, vale коркард ва корбасти (истифода) он аз ҷиҳати шарофати инсонӣ ва ҷойгоҳи хоссаи вай дар миёни занчираи оғарниш ҷоиз нест.




---

хуни равон дошта бошад, бо мурдани он дар об, об начис мегардад. Фарқ миёни қурбокқаи обӣ ва хокӣ он аст, ки дар миёни панҷаҳои қурбокқаи обӣ парда аст ва хокӣ парда надорад.

***Фасли чорум*****АҲКОМИ ЧОХ**

Оби чоҳ бинобар хусусиятҳои чоҳӣ ва камии масоҳати он аз оби ҷорӣ (равон) ва ҳавзи даҳ дар даҳ гази шаръӣ фарқ мекунад ва ба он аҳкоми хоссе тааллук мегирад, ки аз аҳкоми оби ҷорӣ ва ҳавз тафовут доранд.

Ҳар гоҳ дар чоҳ начосате биафтад, ҷоҳи мазкур вақте пок мешавад, ки тамоми оби он қашида шавад ва агар ҳайвоне дар он чоҳ мурда варам кунад ва ё реза-реза шавад, ҳамин ҳукм аст, vale агар варам накунад ва ё реза-реза нагардад, вобаста ба ҳар навъи ҳайвоне, ки дар чоҳ мурдааст, ҳукми хоссе вучуд дорад, ки баъдан ба тафсил баён ҳоҳад шуд.

1. Агар ҳайвоне мисли қаду басти одамӣ ё гӯсфанд ва ё саг дар чоҳ афтида бимирад, барои покии оби он чоҳ бояд дар сурати имкон тамоми оби чоҳ қашида шавад, vale агар имкони қашидани тамоми он вучуд надошта бошад, оби чоҳ ба он миқдор қашида мешавад, ки ду нафар аз аҳли хубра (фаҳм ва дониш) ва таҷриба он миқдорро барои покии оби чоҳ коғӣ бидонанд.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Дар тамоми масъалаҳое (суратҳое), ки берун қашидани тамоми оби чоҳ лозим мебошад, дар сурати имконнопазир будани он, қашидани дусад сатили миёна кифоя мекунад, vale то сесад сатил беҳтар аст. Ҷоҳе, ки дар даруни он ҷашмаи об аст, ҳамин миқдор барои он низ басандა аст.

Аз Муҳаммад ибни Ҳасан (рҳ), ки яке аз ёрони Абӯҳанифа (рҳ) аст, ривоят шудааст, ки аз ҷунин чоҳе дусад то сесад сатил об қашида шавад.

Дар китоби «Дурру-л-мухтор» омадааст: Ривояти Муҳаммад ибни Ҳасан (рҳ) осонтарин роҳ аст, vale эътиmod ба сухани ду шахси одил ва коршиннос дар масоили об камоли эҳтиёт мебошад.

Агар дар қашидани оби чоҳ ба ҷои сатил аз дастгоҳҳо ва техникии ҳозира, ба монанди движокҳо ва моторҳои обкашӣ истифода шавад, беҳтар аст, зеро қашидани об ба ин василаҳо осонтар мебошад. Vale бояд дар

**2.** Агар ҳайвоне ба андозаи мурғ дар чоҳ афтода бимирад, аз оби он чоҳ кашиданчи ҳисоб сатил то шаст сатили миёна лозим аст. Агар ҳайвоне монанди андозаи гунчишк дар чоҳ афтида бимирад, бояд бист сатил то сӣ сатили миёна аз оби он чоҳ кашида шавад.

**3.** Бо афтидан начосат ва ё ҳайвони худмурда дар чоҳ оби он начис мешавад, vale гоҳе барои инсон чунин ҳолат рӯй медиҳад, ки аз начис шудани оби чоҳ бехабар мемонад ва муддате баъд аз он огоҳ мегардад. Дар ин ҳолат гуфтаҳои фақеҳони мо муҳталиф ва гуногун аст. Бархе бар онанд, ки агар мурдор варам карда бошад, оби чоҳ пеш аз се шабонарӯз ҳукми начис буданро дорад, vale агар мурдор варам накарда бошад, оби чоҳ қабл аз як шабонарӯз ҳукми начис буданро дорад.

Назари баъзе аз фақеҳони мо бар он аст, ки оби чоҳ аз ҳамон лаҳзаи ёфта шудани мурдор начис мебошад, хоҳ варамида бошад, хоҳ не.

### Баъзе масоили оби чоҳ

**1.** Агар пасафкандаи кабӯтар ё гунчишк дар чоҳ афтад, оби он начис намешавад. Агар пасафкандаи мурғобӣ афтад, оби чоҳ начис мешавад ва бояд ҳамаи оби чоҳ ка-

назар гирифт, ки аз миқдори муайянгардида кам кашида нашавад.

Чоҳҳо дар гузашта барои мардум аҳамияти ҳаётӣ доштанд. Тамоми мардуми дашту деҳот ва манотики дуру наздик, ки ба ҷӯйу дарёҳо ва ҷашмаву обҳои ошомиданини ҷорӣ дастрасӣ надоштанд, аз оби чоҳ истифода менамуданд.

Албаттa, он шабакаҳои обрасонӣ ва таъмини оби ошомиданини тоза, ки имрӯз дар баъзе кишварҳои ҷаҳон мушоҳида мешавад ва ё таъмини оби тоза ба василаи мосинҳои обкашонӣ, дар гузашта вучуд надоштанд. Чоҳҳо бошанд, аксаран даҳонкушода буданд ва ҳодисаҳои афтодани начосат ва ҷизҳои поку нопок дар онҳо бисёр ба вуқӯй мепайваст.

Имрӯз низ мардуми баъзе минтақаҳо аз ҷиҳати ҳаробии вазъи иқтисодӣ боз ба истифодаи оби ҷоҳҳо рӯй овардаанд. Аз он ҷо, ки об ва покизагии он аз назари шариати ислом аҳамияти ҳоссе дорад, ҳеч ҳолати он аз партави аҳкоми шариат канор намондааст.

шида шавад.

**2.** Агар дар чоҳ гове ё гӯсфанде ё гурбае ё саге ё ҳайвони дигаре ва ё инсоне пешоб кунад, оби он начис мешавад ва бояд тамоми оби он кашида шавад.

**3.** Агар чоҳ ҷашмасор аст, ки кашидани оби он душвор мебошад, аввал бояд андозагирӣ шавад, он гоҳ ба ҳамон миқдор об кашида шавад. Масалан, аввал пай дар пай худуди панҷоҳ сатил об бикашанд ва бубинанд, ки об чӣ андоza кам шудааст, сипас ба ҳамон миқёс ва андоза об кашида шавад. Агар панҷоҳ сатил ба миқдори як метр оби ҷоҳро кам намояд ва ҷоҳ, масалан, панҷ метр об дошта бошад, барои ҷаҳор метри дигар дусад сатил об кашида шавад.

**4.** Шахсе, ки бар вай гусл воҷиб гардида бошад, барои берун овардани сатил ба ҷоҳ фурӯ равад, дар сурате ки бар бадани вай начосати зоҳирӣ набошад, оби ҷоҳ начис намешавад. Ҳукми коғире, ки ба ҷоҳ фурӯ шавад, низ ҳамин аст. Вале агар бар бадани беруноварандай сатил начосати зоҳирӣ бошад, оби ҷоҳ начис мешавад ва кашидани тамоми оби он воҷиб мегардад.

**5.** Агар бузе ё муше дар ҷоҳ афтод ва зинда берун оварда шуд, оби ҷоҳ пок аст, дар сурате ки бадани онҳо бо начосате олуда набошад.

**6.** Агар гурба мушеро захмӣ намояд ва муш аз ҷангаш начот ёфта, ба ҷоҳ афтад, оби он начис мешавад ва тамоми он бояд кашида шавад.

**7.** Агар думи муше ё қалтакалосе қатъ гардида, ба ҷоҳ афтад, тамоми оби он бояд кашида шавад.

**8.** Агар дар ҷоҳ чизе афтод ва бо вучуди тамоми кӯшишҳо натавонистанд, онро берун оваранд, дар ин ҳолат, бояд мулоҳиза шавад, ки ҳуди он чиз пок аст ё не.

Агар ҳуди он чиз пок бошад, вале начосате ба он расида бошад, бо кашидани миқдори оби мӯкарраргардида аз ҷоҳ, оби он пок мегардад. Пас аз он ҳама саъю кӯшиш, боқӣ мондани он дар ҷоҳ муъоф (бахшуда) мебошад. Аммо агар чизи дар ҷоҳ афтода ҳуд начис бошад, монанди

муш, ҳайвони худмурда ва ғайра дар ин сурат, то вақте ки ба пӯсидан ва нобуд гардидани он яқин ҳосил нагардад, оби чоҳ ҳамчунон начис бокӣ мемонад. Пас аз яқин гардидани нобудии он тамоми оби чоҳ кашида мешавад<sup>1</sup> ва об бо ҳамин пок мегардад.

**а)** Ҳамин ки оби чоҳ бо кашидани миқдори муқаррар ғаргашта пок гардид, деворҳои чоҳ, ресмон, сатил ва дигар васоили обкашӣ ҳама пок мегарданд ва тақроран шуста намешаванд.

**б)** Сатилҳое, ки мувофиқи ҳолатҳои гуногун муқаррар гардидааст, пас аз берун овардани лошай ҳайвони афтода ба ҳисоб меоянд.

**в)** Эътибор ҳамон сатилест, ки аз чоҳ бо он об кашида мешавад. Аз ин рӯ, вақте дар ҳолати поксозии оби чоҳ бо сатили бузургтар ё хурдтар ғайр аз сатили худи чоҳ об кашида шавад, бояд бо сатили худи чоҳ шуморида шавад.

**г)** Начосате, ки дар чоҳ афтидааст, ҳарчанд андак ҳам бошад, ба монанди қатраи хуне ва ё чакраи шаробе (араке), кашидани тамоми оби чоҳ лозим аст.

**д)** Агар ҳайвони начасульъайнे, ба монанди хук, дар чоҳ биафтаад, чӣ дар он бимирад ва чӣ зинда берун оварда шавад, дар ҳар ду ҳолат барои пок гаштани оби чоҳ тамоми оби он кашида мешавад.

**ж)** Ҳайвоне, ки дар чоҳ афтодааст, начасульъайн набуда, вале пасхӯрдаи он ҳаром ва нопок бошад, дар ин ҳолат низ тамоми оби чоҳ бояд кашида шавад.

**з)** Агар ҳар, ҳачир, паррандаи лошахӯр ва ё зоғе дар чоҳ афтид ва зинда берун оварда шуд, дар сурате ки бадани онҳо ба начосате олуда набошад, об начис (нопок) намегардад. Ин ҳам то вақте, ки даҳони онҳо ба об нарасида бошад. Ҳамин ки оби даҳони онҳо ба оби чоҳ омехта гашт,

<sup>1</sup> **Эзоҳ:** мақсад аз кашидани тамоми оби чоҳ ин аст, ки об то замоне кашида шавад, ки дигар сатил аз об пур нагардад ва пас аз андохтан то нисф ё поинтар аз камар об берун ояд.

об ҳукми пасхўрдаи онҳоро мегирад.

**л)** Оби ҷоҳ ҳам ба монанди дигар обҳо бо мурдани ҳайвоноте, ки хуни равон надоранд, ба мисли пашша, магас, занбӯр, ақраб (каждум) ва ғайра начис намегардад. Ҳамчунин бо мурдани ҳайвоноти обӣ, ба монанди моҳӣ, қурбокқа, ҳарчанг ва ғайра начис намегардад.

**м)** Бо афтодани саргини асп, ҳар, ҳачир, пушки штур, гӯсфанд, оҳу ва саргини гову ғовмеш оби ҷоҳ начис намегардад, магар дар сурате ки он пушк ва саргин ба андозае бисёр бошад, ки ҳеч сатили обе ҳолӣ аз он барнаояд, дар чунин ҳолат оби ҷоҳ начис мегардад.

### Оби рокид (қарор)

Оби рокид – оби беҳаракатест, ки на ҳукми оби равонро дорад ва на ҳукми оби ҷоҳро ва ҳамчунин аз масоҳати ҳавзи даҳ дар даҳ гази шаръӣ ҳурдтар мебошад, ба монанди кӯлмакҳо, ҳавзчаҳои сарбастаи ҳурд, обҳои дар зарфҳо гирифташуда ва ғайра Ин об бо афтодани ҳар гуна начосати ҳурду бузурге дар он начис мегардад ва дигар ҳеч роҳе барои пок соҳтан надорад. Зоро ҷараён ва ҳаракати оби равон асари начосатро аз байн мебарад.

Ҳавзи бузург аз он ҷо, ки масоҳат ва ҳаҷми зиёди обро дар бар мегирад, начосат дар тамоми бахшҳои он сиёрат намекунад ва оби ҷоҳ бо қашидани обаш пок мегардад. Вале оби рокид ва беҳаракат аз ҳамаи ин ҳусусиятҳо ҳолӣ мебошад.

Бинобар ин, паёмбар (с) ба ҳифз ва нигаҳдории муҳити солими обҳо аз ҳар гуна нопокие амр фармудааст: «*Ҳеч қадоме аз шумо дар оби истодае (рокиде), ки ҳаракат ва ҷараён надорад ва онро барои гуслу шустушӯи худ истифода мебарад, бавл накунад*».<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 239; Саҳехи Муслим, 654, 655; Сунани Абӯдовуд, 69; Сунани Тирмизӣ, 68; Сунани Насоӣ, 57, 58, 221, 398.

Ҳамчунин мефармояд: «*Ҳангоме ки касе аз шумо аз хоб бархост, то замоне ки дастҳои худро се бор нашуста бошад, онҳоро дар зарфи об фурӯ набараద, зеро намедонаద, ки дасти вай шаб дар қуҷо будааст*».<sup>1</sup>

### Аҳкоми пасхӯрда

**1.** Пасхӯрда обест, ки пас аз ошомидани одам ва ё ҳайвоне дар зарф, ҷоҳ ва гайра боқӣ мондааст. Ин об бо дарназардошти он ҳайвоне, ки аз он ошомидааст, аҳкоми гуногуне дорад ва покиу нопокии он ба ҳалолӣ ва ҳаромӣ ва андозаи кароҳияти гӯшти он ҳайвонот бастагӣ дорад. Пасхӯрда дар сурати ҳаром буданаш ҳам ба оби чорӣ ва оби ҳавзи бузург тааллуқ намегирад, зеро он обҳо бо олудани оби даҳони ҳайвонот начис намегарданد, чӣ тавре бо афтодани дигар начосатҳо нопок намегаштанд.

**2.** Пасхӯрдаи одамӣ дар сурате пок аст, ки шароб на нӯшида бошад ё аз дандонҳояш хун набаромада бошад ва ё ба пурии даҳон қай (истифроғ) накарда бошад. Агар чунин бошад, то замоне ки даҳонашро се бор нашӯяд ва ё оби даҳонашро чанд бор фурӯ набараద ва пасмондаи он чизҳои начис аз лабону даҳонаш пок нагарданд, пасхӯрдааш ҳам-чунон начис боқӣ мемонад.<sup>2</sup>

**3.** Аз он ҷое, ки ҳукми араки бадани ҳар ҳайвон ҳукми пасхӯрдаи онро дорад, бинобар ин, пасхӯрдаи одамӣ, чӣ мусалмон бошад, чи кофир,<sup>3</sup> чи ҳоиз бошад,<sup>1</sup> чи нуфасо ва

<sup>1</sup> Саҳехи Муслим, 641, 644; Сунани Абӯдовуд, 105; Сунани Тирмизӣ, 24; Сунани Насойӣ, 1, 161; Сунани Ибни Моча, 392.

<sup>2</sup> Зайнуддин ибни Иброҳим ибни Муҳаммад маъруф ба Ибни Нуҷайми Ҳанафӣ, Бахру-р-роиқ. Ҷ. 1.– Бейрут, 2002. – С. 277. Минбаъд: Бахру-р-роиқ. Аллома Муҳаммадамин ибни Умар ибни Абдулазиз, Ҳошияи Ибни Обидин маъруф ба «Радду-л-мухтор». Ҷ. 1.– Бейрут, 1998. – С. 149. Минбаъд: Радду-л-мухтор.

<sup>3</sup> Ривоят шудааст, ки: «*Барои расули Ҳудо (с) дар қадаҷе шир оварданд. Вақте он Ҳазрат (с) аз он нӯшид, Умар гуфт: Онро ба Абӯбакр бидех.*

чи чунуб,<sup>2</sup> дар тамоми ин ҳолатҳо пок аст ва оби даҳонаш пок мебошад.

Аммо шахсе, ки ба шаробнӯшӣ одат кардааст ва ҳамеша ин амали зиштро содир менамояд, яъне шаробхора гардидааст, араки (бадани) вай нағис мебошад. Ба либос ва ҳар чизе бирасад, онро нағис месозад.<sup>3</sup> Аммо араки бадани ҳоизз, нуфасо ва чунуб, ба шарте бо начосати дигаре олуда набошад, пок аст.

*Он Ҳазрат (с) зарфи ширро ба аъробие, ки дар тарафи ростаи нишаста буд, дод ва фармуд: «**Аз рост (ба он тараф)**». Пас аз он аз пасмондаи он аъробӣ Абӯбакр (р), ки дар тарафи чапи паёмбар (с) нишаста буд, нӯшид».* (Саҳехи Бухорӣ, 2225; Саҳехи Муслим, 124). Дар ин ҷо манзур аз аъробӣ шахси мушрик мебошад.

<sup>1</sup> Ривоят шудааст, ки: «*Расули Худо (с) аз Оииша либос ва ё чизе хост. Оииша гуфт: Ман дар ҳайз мебошам. Он Ҳазрат (с) фармуд: Ҳайзи ту дар дастат нест*», яъне дастат пок мебошад. Манзур он аст, ки ҳайз нопокии ҳукмӣ мебошад ва ҳеч гоҳ бадани одамро ба начосат ва нопокии ҳақиқӣ табдил намедиҳад. (Саҳехи Муслим, 688, 689; Сунани Абӯдовуд, 261; Сунани Тирмизӣ, 134; Сунани Насой 271, 382; Сунани Куброи Насойӣ, 266; Сунани Ибни Моча, 632).

<sup>2</sup> Ривоят шудаааст, ки: «*Расули Худо (с) аз Абӯҳурайра пурсид: Дар куҷо будӣ?* Гуфт: Ман дар ҳолати ҷанобат будам ва дӯст надоштам (бо он ҳолат) ҳамроҳи ту биниишинам. Паёмбар (с) фармуд: *Субҳоналоҳ, мӯмин нағис (ва нопок) намешавад*», яъне ҷанобат ин начосати ҳукмӣ аст ва ҷисми одамро ба начосати ҳақиқӣ табдил намедиҳад. (Саҳехи Бухорӣ, 279, 281; Саҳехи Муслим, 371).

<sup>3</sup> Дар «Дурру-л-мухтор» омадааст: Араки шахси шаробхора вузӯро мешиканад..., ҳулосааш он қавлест, ки дар «Захоири Ашрафия»-и Ибни Шӯҳна зикр гардида ва ба Мұчтабо нисбат дода шудааст: «*Араки мурғи қўчагард нағис аст*». Мегӯяд: Бар ҳамин қиёс араки шахси шаробхора низ нағис ва ба начас будан лоиктар аст. (Ба накл ва каме тасарруф аз «Махмуду-л-фатово». Ҷ. 1. – С. 4, 5. Аллома Муфтӣ Худоназар. Махмуду-л-фатово. – Зоҳидон, 2004. Минбаъд: Махмуду-л-фатово. «Радду-л-мухтор». Ҷ. 10. – С. 483).

Вале соҳиби Раддулмӯхтор ба накл аз устодаш Ҳайри Рамлӣ ин қавл – нағис ва нокизи вузӯ будани араки шахси шаробхораро заъиф ва хилоғи ривоят ва дироят гуфтааст. (Раддулмӯхтор. – Ҷ. 1. – С. 286. – Ҷ. 10. – С. 484).

**4.** Гурба низ дар сурати хӯрдани муш, агар фавран даҳонашро дар оби зарфе дохил намояд, обро начис мегарданад, зеро оби даҳонаш начис гардидааст. Вале агар андаке истод ва лабҳову даҳонашро бо оби даҳонаш шуст ва начосатро аз онҳо дур соҳт, дар ин вақт оби даҳонаш поки бо кароҳият мегардад.<sup>1</sup>

**5.** Пасхӯрдаи одамӣ ва пасхӯрдаи асп ва ҳамчунин ҳайвоноте, ки гӯшташон хӯрда мешавад, дар сурате даҳони онҳо бо начосате олуда набошад, пок ва тоҳир аст.

**6.** Пасхӯрдаи гурба, мурғи қӯчагард, паррандаҳои ваҳшӣ ва ҳашарот ва мавҷудоте, ки дар хонаҳо суқунат доранд, ба монанди мор, муш, қалтакалос, қаждум ва ғайра макрӯҳ аст. Ин ҳам дар сурате ки даҳони онҳо бо начосате олуда набошад.<sup>2</sup>

**7.** Пасхӯрдаи ҳайвоноти ваҳшӣ, мисли: шер, паланг, тург ва ғайра начис аст ва дар пасхӯрдаи ҳар ва ҳачир шак аст, ки оё пок аст ё не. Аз ин рӯ, агар обе ба ғайр аз пасхӯрдаи ин ду ҳайвон (ҳар ва ҳачир) вучуд надошта бошад ва мо маҷбур шудем ба он об вузӯ намоем, дар он ҳолат бояд баъд аз вузӯ кардан бо оби мазкур таяммум ҳам на-

<sup>1</sup> Соҳиби Ҳидоя мегӯяд: *Ҳар гоҳ гурба мушеро бихӯрад ва пас аз он фавран об бинӯшад, об начис мегардад. Магар дар сурате ки соате мукс намуда, даҳонашро бо лӯъобаши бишӯяд ва баъд аз он об бинӯшад, об начис намешавад.*

<sup>2</sup> Ислом дар ҳолати зарурат ва гирифториҳои ҳалнопазири инсон сабукиҳо ва роҳиҳалҳои муносаби дигареро дар назар гирифтааст ва инсонро аз ҳарачи дар зиндагӣ ва вартаи саҳтиҳо берун овардааст. Ба таври мисол, ҳамин гурбаву муш ва дигар ҳайвоноте, ки зикрашон гузашт, аслан гӯшташон ҳаром мебошад.

Ин ҳайвонот бархе дар хонаҳо ҳамроҳи инсон зиндагӣ мекунанд ва баъзеи дигар бе ягон мумониъат метавонанд вориди хонаҳо гарданд ва эҳтимол дорад ба ҳар чизе нӯл бизананд ва ҳеч гуна ҳалосие аз онҳо вучуд надорад. Бинобар ин, шариати ислом бо дарназардошти чунин ҳолат ҳукми оби даҳон ва пасхӯрдаи онҳоро аз дараҷаи ҳаромӣ ба мартгабаи кароҳият поин овардааст.

моем.<sup>1</sup>

Пасхўрдаи хук ва саг начис мебошанд.

Хўкми арақи аз бадан хориҷгаштаи ҳар ҳайвоне мисли пасхўрдааш мебошад.



---

<sup>1</sup> Ҳар ва ҳачир дар ибтидои ислом, то ҷанги Хайбар аз ҷумлаи ҳайвоноти ҳалолгӯшти хонагӣ ба шумор мерафтанд. Пас аз галаба дар ҷанги Хайбар гӯшти онҳо ҳаром ҳукм карда шуд. Пас аз он низ вакте бар ҳар савор мешуданд ва ҳарҳо арақ мекарданд, арақи бадани онро нопок намедонистанд. Ҳол он ки гӯшти ҳар ҳайвоне ҳаром бошад, арақи баданаш низ ҳамон ҳукмро дорад.

Бинобар ин, дар оби даҳон ва пасхўрдааш низ шак воқеъ шуд, ки ҳукми гӯшташро дошта бошад ё ҳукми арақашро? Бо дарназардошти заруратҳои ҳаёти мардум фақеҳони киром оби даҳон ва пасхўрдаи ҳару ҳачирро на ҳароми мутлақ ва на ҳалоли мутлақ, балки машкук доностаанд, ки он навъе аз покихо мебошад.

## *Фасли панҷум*

### ТАЯММУМ

Ҳамон тавре гуфта шуд, Худованд обро асл ва асоси поккунанда барои инсон қарор додааст ва ҳеч чизе наметавонад ҷойгузини он гардад, магар ин ки Худованд боз чизеро барои ин амри ҳаётан муҳим таъйин намояд. Худованд дар зимни зарфиятҳо ва густараи қонунгузории худ тамоми ниёзҳои навъи башар ва ҳолатҳои гуногуни ҳаёти инсонро зери пӯшиш ва мавриди расидагӣ қарор додааст.

Пас ба хотири ин ки инсон ки гоҳе ба сабаби дар дастрас надоштани об ва ё ба сабаби беморӣ, захмдорӣ ва як силсила иллатҳои дигар, аз истифодаи об маҳрум мегардад, ҳамвора роҳе барои покӣ ва ҳузур дар пешгоҳи бандагии Худованд дошта бошад ва ҳеч гоҳ аз лаҳзаҳои гуворои ибодат дар канор намонад, барои вай таяммумро машрӯъ ва сатҳи рӯи заминро, ки шомили хок, рег, санг, шӯраҳои ва гайра аст, пок ва поккунанда гардонидааст. Вақте дар дастраси одамӣ обе вучуд надошта бошад ва ё аз сабабҳои беморӣ, захмдорӣ, сардӣ ва..., натавонад аз он истифода намояд, аз сатҳи поки замин барои поксозии худ истифода менамояд.

Худованд дар давоми ояти шашуми сураи Мойда, пас аз баёни фарзияти ғулӣ ва дар бахше аз ояти 43-юми сураи Нисо мефармояд:

وَإِنْ كُنْتُ مَرْضِيًّا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَایِطِ أَوْ لَمَسْتُ  
 الْنِسَاءَ فَلَمْ تَجْدُوا مَاءَةً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِرُؤُسِهِنَّكُمْ وَأَيْدِيهِنَّكُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا

«Ва агар бемор ё мусофири бошед ё касе аз шумо аз қазои ҳочат баргардад ва ё бо занони худ наздикӣ (ва омезиш) намоед (ва барои поксозии худ дар ҳеч яке аз ин мавридҳо) обе наёбед, пас қасди хоки пок намоед ва чехраҳо (рӯйҳо) ва дастҳоянро бо он масҳ кашед. Худованд, ҳатман, афвунандаи омурзгор аст».

Паёмбари ислом (с) мефармояд: «Хоки поки сатҳи замин поккунандай мусалмон аст, агар то даҳсолаҳо об наёбад».<sup>1</sup>

*Дар ҳолатҳои зерин ба ҷои вузӯ ва гул таяммум карда мешавад:*

1. Пайдо накардани об дар масофаи камтар аз як мил (такрибан ду километр).

2. Ба хотири беморие, ки истифода аз об дар он зарорвар аст.

3. Ба хотири сармои саҳт.

4. Ба хотири тарс аз душман ва ё чизи дигар, ки хатари чонӣ дорад.

5. Ҳангоми хавф аз ташнагӣ.

6. Он ҷое, ки барои ба даст овардани об воситаҳои обкашӣ мавҷуд набошанд.

7. Ҳангоми хавфи аз даст рафтани намозе, ки қазо надорад. Масалан, шаҳсе ба намози ид ҳозир шавад ва бими он дошта бошад, ки агар ба таҳорат кардан машғул шавад, намози ид фавт мегардад, дар он сурат бояд таяммум карда, намози идро ҳамроҳи имом адо намояд.

Ва айни ҳамин ҳолат аст, агар ба намози ҷаноза ҳангоми оғози он ҳозир шуда бошад, вале ин амр дар сурате аст, ки ӯ валии (соҳиби) ҷаноза набошад. Зоро валий метавонад намози ҷанозаро ба таъхир андозад ва вузӯ намояд. Таъммум дар ин ҳолат низ барои вай ҷоиз нест.

<sup>1</sup> Сунани Абӯдовуд, 332, 333; Сунани Тирмизӣ, 124; Сунани Насойӣ, 321; Муснади имом Аҳмад, 20797, 20798. Ч. 6. – С. 179, 180, 20863. Ч. 6. – С. 193, 21058. Ч. 6. – С. 230.

## Тариқай таяммум кардан

Худованд дар ду ояти зикргардида дар зимни баёни машрӯ'ият ва фарзияти таяммум, ба нуқтаҳои зерин ишора намудааст:

**1.** Дар чӣ ҳолатҳо банда метавонад таяммум намояд: Беморӣ, пайдо накардани об ва ғайра.

**2.** Таяммум дар ивази вузӯ ва гусл ҳар ду кифоят мекунад.

**3.** Таяммум бо масҳ кашидани рӯй ва дастҳо сурат мегирад.

Вале чӣ гуна таяммум намудан ва аз хоки поки сатҳи замин барои таяммум чӣ тавр истифода бурдан дар иршодоти расули акрам (с) омадааст.

Аммор ибни Ёсир (р) мефармояд: «*Ман ҳам дар миёни мардум будам, ва қите амр ба таяммум дар ҳолати набудани об нозил гардиid. Расули Худо (с) ба мо дастур дод, ки як бор барои масҳи рӯйҳо дастхоямонро бар замин бизанем ва як бори дигар барои масҳи ҳар ду даст бо оринҷҳо дастхоро бар замин бизанем».<sup>1</sup>*

Аз Аммор ибни Ёсир (р) боз ривоят шудааст, ки: «*Борре ҷунуб шудам ва обе пайдо накардам. Пас ҳудамро ба рӯи замин молидам ва намоз хондам. Пас аз он ҷараёни корро барои паёмбар (с) нақл кардам. Паёмбар (с) фармуд: Кофӣ буд, ки ҷунин мекардӣ ва паёмбар (с) ду кафи дасташро бар замин зад (ва онҳоро бардошта), дар онҳо пуф кард. Сипас бо онҳо рӯй ва кафи ду дасташро масҳ кашид*».<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Абӯбакр Аҳмад ибни Амр ибни Абдулҳолики Аткӣ маъруф ба Баззор, Муснади Баззор (Албаҳру-з-заххор), 1384. Ч. 4. – Бейрут, 1409х. (1989м.). – С. 221. Минбаъд: Муснади Баззор.

Ҳофиз Ибни Ҳаҷари Асқалонӣ дар «Дироя» овардааст: Баззор онро бо исноди ҳасан ривоят намудааст. Аҳмад ибни Алӣ ибни Ҳаҷари Асқалонӣ, Аддироя фӣ таҳричи аҳодиси-л-Ҳидоя. Ч. 1. – Бейрут. – С. 67. Минбаъд: Дироя.

<sup>2</sup> Саҳехи Бухорӣ, 340; Саҳехи Муслим, 816; Сунани Абӯдовуд, 321,

Аз Ибни Умар (р) ва аз Ҷобир (р) ривоят шудааст, ки паёмбар (с) фармуд: «*Таяммум ду зарба аст. Яке барои (масҳи) рӯй ва дигаре барои (масҳи) дастҳо бо оринҷҳо*».<sup>1</sup>

Таяммумкунанда аввал ба хотири адои намоз ният мекунад ва сипас ду дасти худро ба рӯй ҳар чизи поке, ки аз чинси замин бошад, зада, рӯй хешро масҳ мекашад.

Баъд аз ин бори дуюм дастҳои худро ба он чизи поке зада, дасти росташро аз сари ангуштон то охири оринҷ бо дасти чап ва баъд дасти чапашро бо дасти рост ҳамин тавр масҳ мекашад.

### Аҳқоми таяммум

Таяммум бо ҳар чизи поке, ки аз чинси замин аст, анҷом дода мешавад, ба монанди рег, гач, оҳак, сурма ва санг, агарчанде ғубор надошта бошад.

Таяммумкунанда метавонад пеш аз вақти намоз ва низ қабл аз талаби об аз ҳамроҳи худ таяммум намояд. Аз ин рӯ, воҷиб нест, ки муентазири фарорасии вақти намоз бошад ва ё обро аз ҳамроҳаш талаб намуда ва баъд таяммум намояд.

322; Сунани Насой, 315, 316, 317, 318, 319; Сунани Куброи Насой, 302; Муснади имом Аҳмад, 17865, 17868, 17870. Ч. 5. – С. 228, 229. Ҳадис муттрафақун алайҳ аст.

Чӣ тавре дар ин ҳадис мебинем, паёмбар (с) дастони худро як бор ба замин задааст. Ҳамин тавр ривоятҳои дигаре низ омадаанд, ки ба як зарба будани таяммум далолат доранд. Аммо дар ривоятҳои баъд ҳоҳем дид, ки барои ду зарба будани таяммум низ ривоятҳои зиёде ворид шудааст.

<sup>1</sup> Мустадраки Ҳоким, 634, 635, 636, 637, 638. Ч. 1. – С. 287, 288. Ҳоким исноди ҳадиси 637-умро сахех гуфта, дар бораи ривоятҳои дигар сукут кардааст. Сунани Куброи Байҳақӣ, 1029. Ч. 1. – С. 354, 1030. Ч. 1. – С. 354; Байҳақӣ низ исноди онро сахех гуфтааст. 1031, 1032. Ч. 1. – С. 354; Сунани Доракутнӣ, 14, 16. Ч. 1. – С. 179, 180; Мӯъҷаму-л-қабир, 13366. Ч. 12. – С. 281. Аз Аммор ибни Ёсир (р) низ ривояте ба ҳамин маъно ворид шудааст. (Сунани Ибни Моча, 571; Муснади имом Аҳмад, 18412. Ч. 5. – С. 419).

Барои касе, ки умед дорад шояд об пайдо кунад, мустаҳаб аст намозашро то охири вақт ба таъхир андозад. Шахсе, ки гумони зиёд дорад, ки дар наздикиаш об вуҷуд дорад, воҷиб аст дар масофае то 200 метр дунболи об бигардад ва вақте об пайдо накард, он гоҳ таяммум намояд.

Иъода (аз сар хондан)-и намоз барои он касе, ки бо таяммум намозашро хонда, вале баъд аз адой намоз ба ёдаш омад, ки дар байни борҳояш об ҳаст, воҷиб намебошад.

Бо як таяммум ҳар гуна намози фарз ва нафл ва ҷанд вақт намозро метавонад бихонад. Зоро таяммум бо баромадани вақт намешиканад

### **Фарзҳои таяммум**

Дар таяммум се фарз аст:

1. Ният;
2. Масҳ қашидани тамоми рӯй;
3. Масҳ қашидани ҳар ду даст бо оринҷҳо.

Ҳамон тавре ки мебинем, дар вузӯ ва ғусл ният суннат аст, на фарз, вале дар таяммум ният яке аз се фарзи он мебошад. Бинобар ин, агар дар натиҷаи афтодани чизе ва ё ҷаҳонӣ боде, ҷангӯ губор ба ҳаво бархезад ва ба рӯй ва дастони касе бархӯрад, таяммум барои ӯ ҳосил намешавад, зоро он кас нияти таяммум надошт.

Аmmo баръакс, шаҳси ҷунуб ва бевузӯ ба обе биафтад ва ё ғутта занад ва ба тамоми аъзои баданаш, ки шустани онҳо дар ғусл фарз аст, об бирасад, вузӯ ва ғусл барояш ҳосил мегардад, ҳарчанд нияти вузӯ ва ғуслро накарда бошад. Ҳамчунин, агар дар зери борон аъзои вузӯаш тар шаванд ва сарашро бо дасташ масҳ қашад, барояш вузӯ ҳосил мешавад.

### **Суннатҳои таяммум**

**1. «Бисмиллоҳи-р-раҳмони-р-раҳим»** гуфтан дар оғози таяммум.

**2.** Риояи тартиб дар ҳолати таяммум гирифтан: Аввал – масҳи рӯй, дуюм – масҳи дасти рост ва сеюм – масҳи дasti чап.

**3.** Паёпай анҷом додани масҳи рӯй ва дастҳо ва фосила наандохтан дар миёни онҳо бо кори дигаре.

**4.** Ҳар ду дasti худро аз сари панҷаҳо то охири кафҳо ба замин гузоштан.

**5.** Афшондани дастҳо пас аз бардоштани онҳо аз хок.

**6.** Боз ва кушода гузоштани ангуштони дастҳо ҳангоми ниҳодани онҳо бар хок.

### Шартҳои дуруст гардиданӣ таяммум

Таяммум вакте дуруст мегардад, ки ҳашт шарти зерин барои таяммумкунанда фароҳам оянд:

**Шарти якум** ният. Дар нияти таяммуме, ки барои раво гардиданӣ намоз сурат мегирад, шарт аст, ки таяммумкунанда яке аз се кори зеринро ният кунад:

**а)** Покии аз ҳадас (бетаҳоратӣ) ва ё рафъи ҳадасро ният кунад ва муайян соҳтани навъи ҳадас зарурат надорад.

**б)** Раво гардиданӣ намозро барои худ ният кунад.

**в)** Ибодати мақсад ва мустакилоро ният кунад, ки бевузӯ анҷом додани он ҳаргиз дуруст нест, ба монанди намоз ва саҷдай тиловат.

Пас агар барои нияти ба даст гирифтани Қуръон таяммум намояд, бо ин таяммум хондани намоз дуруст намешавад, зоро ба даст гирифтани Қуръон ба зоти худ, яъне ба таври мустақил ибодат ба шумор намеравад, балки тиловати Қуръон ибодат аст. Ҳамчунин, агар ба нияти гуфтани азон ва иқомат таяммум намояд, бо ин таяммум низ хондани намоз дуруст намешавад, зоро азон ва иқомат ҳеч қадом ибодати мустақил ва мақсуди ба зот намебошанд, балки онҳо омодагӣ ва муқаддима барои ибодати дигаре – намоз мебошанд.

Ҳамчунин, агар ба нияти тиловати Қуръон таяммум намояд, дар ҳоле ки бо ҳадаси хурд бевузӯ бошад, бо ин

таяммум низ хондани намоз дуруст намешавад, зеро ҳарчанд тиловати Қуръон ибодати мақсуде аст, vale онро бевузў ҳам анчом дода мешавад.

Чуноне ки мебинем, дар нияти таяммум муайян сохтани навъи коре, ки таяммумгиранд мекоҳад анчом дихад, аҳамият дорад. Агар барои анчоми коре таяммум намояд, ки ибодати мустақил ва мақсуд ба зоти худ нест ва ё барои корҳое таяммум намояд, ки вузӯ гирифтан барои онҳо мустаҳаб мебошад, бо ин таяммумҳо наметавонад намоз бихонад. Вале бо таяммуме, ки барои намоз, саҷда тиловат, намози ҷаноза ва гайра анҷом медиҳад, метавонад ҳар гуна намози фарзу нафл ва ҷанд вақт намозро бо ҳамон таяммум ва тамоми корҳои дигаре, ки бо вузӯ метавонист анҷом дихад, ба ҷой оварад. Фарқе миёни вузӯ ва ин таяммум вучуд надорад.

**Шарти дуюм.** Узре аз узрҳои ҷойнишинкунандаи таяммум ба ҷои гуслу вузӯ пеш ояд, ба монанди:

**а)** Ба андозаи масофаи як мил ё бештар аз он дур будани об аз шахси таяммумкунанда.

**б)** Бими пайдо шудани беморӣ ё афзоиши бемории феълий ва ё ба таъхир афтодани шифои он дар натиҷаи истифодай об.

**в)** Ҳавфи ҳалокат аз истифодай оби сард дар сурати набудани шароити гармкунанда ва ё ҳаммому гармоба.

**г)** Бими ҳалокат аз ташнагӣ. Ин вақтест, ки оби каме дар ихтиёр дошта бошад, vale чун онро барои вузӯ ҳарҷ намояд, ҳавфи он аст, ки аз ташнагӣ ҳалок гардад.

**д)** Набудани олату абзорҳои обкашӣ аз ҷоҳ.

**ж)** Бим аз душмане, ки дар роҳи расидани ў ба обқарор гирифтааст, чи он одамӣ бошад ва чи ҳайвони даррандае.

**з)** Бинобар ғолиби гумонаш, агар машғули вузӯ гардад, дигар намози ид ва ё намози ҷанозаро дарнамеёбад. Ин ҳолат танҳо барои намозҳоест, ки пас аз фавт гардидан дигар ба сурати қазоӣ ба ҷой оварда намешаванд.

**Шарти сеюм.** Ба чизи поке аз чинси замин таяммум кардан, ба монанди: хок, санг, рег ва гайра. Таяммум бо чӯб, ҳезум, нукра, мис ва гайра дуруст намешавад.

**Шарти чаҳорум.** Бо тамоми даст ва ё ба бештари он масҳ кашидан. Агар таяммумкунанда бо ду ангушти худ ба рӯй ва дастҳояш масҳ кашад ва тамоми он аъзоро бо ду ангушташ молиш дихад, таяммумаш дуруст намешавад.

**Шарти панҷум.** Тамоми рӯй ва ҳар ду дастро ҳамроҳи оринҷҳо масҳ бикашад.

**Шарти шашум.** Ду зарба бо кафи дастҳо зада шаванд ва агар дар як ҷои замин зада шаванд ҳам, боке надорад. Агар хоку губоре ба баданаш расида бошад ва онро ба нияти таяммум масҳ кашад, таяммумаш дуруст мегардад.

**Шарти ҳафтум.** Чизе миёни даст ва пӯсти бадани таяммумкунанда дар вақти масҳ ҳоил нашавад, ба монанди мум, ҷарӣ ва гайра. Агар рӯй ва дастҳои таяммумкунанда бо чунин ҷизҳое олуда ва пӯшонида шуда бошанд, пеш аз таяммум онҳоро дур созад.

**Шарти ҳаштум.** Шахси таяммумкунанда дар ҳолате қарор надошта бошад, ки аз дуруст гардидан таяммумаш монеъе ба амал ояд, ба монанди ҳайз ва нифос барои зани таяммумкунанда. Агар зане дар ҳолати ҳайз ва ё нифоси худ таяммум намояд, таяммумаш дуруст намешавад.

### Шиканандаҳои таяммум

Шиканандаҳои таяммум иборатанд аз:

1. Ҳар он ҷизе, ки вузӯро мешиканад, мисли бавл (пешоб), хун, ғоит (қазои ҳаҷат) ва гайра, таяммумро ҳам мешиканад.

2. Ёфтани об барои касе, ки ба сабаби дастрасӣ надоштан ба об таяммум карда буд.

3. Қодир шудан бар истеъмоли об барои қасоне, ки ба сабаби беморӣ, захмдорӣ, пиронсолӣ, сардӣ ва гайра аз истифодаи он очиз омада буданд.

## Тафсили порае аз масоили таяммум

**1.** Шахсе дар биёбоне афтад, ки ҳеч нишонае аз об маълум набошад ва ҳеч кас ҳам дида намешавад, то хабари обро аз ў бипурсад, дар чунин мавқеъе барои намоз таяммум намояд. Аммо агар нафаре пайдо шавад ва нишони обро дар худути як мил роҳ ба ў бидиҳад ва гумони голиб низ бар ин бошад, ки вай рост мегӯяд, ё аз алломатҳои дигаре ба мавҷудияти об дар андозаи ҳамин масофа пай барад, ба шарте дар талаби об барои он шахс ва ё дигар ҳамроҳонаш машаққате пеш наояд, ҷустуҷӯи об зарур аст ва пеш аз ҷустуҷӯи об таяммум ҷоиз нест. Вале агар ба вучуд доштани об дар масофаи ёдшуда яқин дошта бошад, пас овардани об воҷиб аст.

Агар ҷои об маълум гардад, вале он аз як мил роҳ дурттар бошад, овардани об воҷиб набуда, балки таяммум ҷоиз мегардад.

**2.** Агар аз ободӣ ба андозаи як мил роҳ дур бошад ва аз ин масофа наздиқтар обе вучуд надошта бошад, таяммум ҷоиз мегардад, хоҳ мусофири бошад, хоҳ не.

**3.** Агар дар роҳ ба ҷоҳи обе расад, вале сатил ва ресмоне дар даст надошта бошад, ки барои вузӯ об берун оварад, таяммум барояш ҷоиз мегардад.

**4.** Дар миёнаи роҳ об пайдо намояд, вале он об ба андозае кам бошад, ки узвҳои чаҳоргонai вузӯро аз як бор бештар наметавонад бишӯяд, бо вучуди ин таяммум ҷоиз намегардад, бояд узвҳои мазкурро як борӣ бишӯяд ва бар сараш масҳ қашад, аммо суннатҳои вузӯро тарқ намояд. Агар об аз ин ҳам камтар бошад, пас бояд таяммум намояд.

**5.** Агар дард ё ҷароҳате дошта бошад, ки бо расонидани об зиёдтар мегардад ва ё дар шифо ёфтанаш таъхир ба вучуд меояд, таяммум намояд. Агар истеъмоли об ба таври мутлақ, яъне оби сард барояш зааровар бошад, онро гарм намояд. Агар шароити гарм кардани об ба ҳеч

ваҷхе мавҷуд набошад ва истеъмоли оби сард ба саломатиаш зарар расонад, дар ин сурат таяммум намояд.

**6.** Агар об дар масофаи камтар аз як мил мавҷуд бошад, барои зан ба хотири шарм доштанаш аз мардҳо таяммум гирифтан ҷоиз намегардад, балки худро дар ҳадди имкон сатр намуда, об биёварад ва дар ҷои хилват вузӯ гирифта, намозашро бихонад.

**7.** Об ёфта мешавад, вале ба баҳое (нархе) ҳариду фурӯш мегардад, дар ин сурат агар илова бар ҳарочоти сафараш пул дошта бошад ва баҳои об низ дар бардошти муқаррарии рӯз бошад, барои вузӯ об бихарad ва таяммум ҷоиз намебошад. Агар илова бар бароварди ҳарочоти сафари ҳуд пule надошта бошад ё пул дошта бошад, вале баҳои об зиёдтар аз тақозои rӯz ast, таяммум намояд.

**8.** Агар барои нӯшидан об дошта бошад ва бештар аз он оби дигаре набошад, обро барои нӯшидан бигзорад ва таяммум намояд.

**9.** Агар барои шахси ҷунуб ғусл зарар расонад ва вузӯ зараре надошта бошад, вузӯ бигирад ва ба ҷои ғусл таяммум намояд.

**10.** Агар шахсе ба ғуслу вузӯ ҳар ду эҳтиёҷ дошта бошад, як таяммум барои ҳар ду кифоят мекунад.

**11.** Ҳамон гуна ки баён гардид, таяммум бар замин ва бар ҳар чизе, ки аз ҷинси он бошад, ҷоиз ast. Ҳар чизе, ки ба оташ насӯзад ва боз нашавад, аз ҷинси замин ба шумор меравад ва ҳар чӣ бисӯзад ва ё боз шавад, аз ҷинси замин нест. Бар ҳокистар таяммум намудан ҷоиз нест.

**12.** Бар зарфҳое, ки аз мис, шиша, биринҷ ва монанди инҳо сохта шудааст, вале бар онҳо ба қадре гард нишаста-аст, ки бо даст задан он гард ба ҳаво меҳезад, таяммум ҷоиз ast. Бар зарфҳои сафолӣ бегард ҳам таяммум ҷоиз ast.

**13.** Бар санг ва хишти ҳом гард ҳам набошад, таяммум ҷоиз ast, зоро онҳо аз ҷинси замин мебошанд.

**14.** Таяммум бар гил (лой) низ ҷоиз ast, лекин чандон муносиб нест. Агар ғайр аз гил ҷизи дигаре ёфт нашавад,

миқдоре аз онро дар чое бигзорад то хушк шавад, он гоҳ ба он таяммум намояд.

**15.** Агар бар замин пешоб ё начосати дигаре рехта ва бар асари ҳарорати офтоб хушкида ва бӯи он низ аз байн рафта бошад, боз ҳам таяммум бар он замин ҷоиз намешавад, вале дар он намоз хондан ҷоиз аст.

**16.** Ҳамон гуна ки дар ҳолати узр ба ҷои вузӯ таяммум ҷоиз аст, ба ҷои ғул низ ҷоиз мебошад, яъне таяммум метавонад ҷонишини ҳар ду бошад.

**17.** Агар барои таълими касе таяммум намояд ва худ нияти таяммум надошта бошад, таяммуни вай барои худаш дуруст намегардад, зоро ният дар таяммум фарз аст.

**18.** Дар вакти таяммум ба ҳамин андоза ният дошта бошад, ки *барои қасби покӣ ё рафғи нопокӣ ва ё барои хондани намоз таяммум менамоям*, барои ният кифоят мекунад.

**19.** Агар барои мисос кардани Қуръон ё хондани он таяммум намояд, бо он намоз гузошта наметавонад, вале агар барои хондани намоз таяммум намояд, бо он метавонад намози дигаре низ бихонад ва Қуръонро низ мисос ва тиловат намояд.

**20.** Об агар аз масофаи як мил роҳ камтар дур бошад, бо вуҷуди тангии вақт, ки бо рафтан ба ҷои об вақти намоз фавт мегардад, боз ҳам таяммум ҷоиз намешавад. Бояд ба лаби об равад ва вузӯ бигирад, агар вақт бокӣ бошад, хушо барояш ва агар не, намозро қазо ба ҷой оварад.

**21.** Об мавҷуд бошад, вале дар сурати вузӯ гирифтани бими он дорад, ки аз мошин ё қатора (поезд) дер мемонад, ё дар сари ҷашмаи об мор ё дигар дарранда ва ё газанда вуҷуд дорад, ки роҳро бар об бастааст, дар ин ҳолатҳо таяммум ҷоиз мегардад.

**22.** Агар аз ҷиҳати набудани об таяммум намояд ва баъд аз он ранҷур гардад ва расонидани об барояш зарорвар гардад, вақте об барояш фароҳам гашт, таяммуни пешинааш ботил (бекор) мегардад ва барои ранҷуриаш бояд аз нав таяммум намояд.

Агар барои рафъи ҷанобат ва нопокӣ ғусл кунад ва об барои тамоми баданаш кифоя накунад ва каме аз баданаш хушк бимонад, бояд ба болои он таяммум ҳам намояд ва ҳар гоҳ об пайдо گашт, чои хушкмондаро бишӯяд.

**23.** Агар бадан ё либосаш нопок бошад ва вузӯ ҳам бояд бигирад, vale об барои ҳар ду кифоя намекунад, дар ин сурат бадан ё либосашро бишӯяд ва ба ҷои вузӯ таяммум намояд.

### Нуктаи латиф

Мебинем, ки Худованди меҳрубон аз дари банданавозии хеш бандай мӯъминашро ҳамеша ба лутфу инояти ҳосаи ҳуд парварда ва дар масири шаклгирии пояҳои ақидаву имон ва такомулпазирии ҷавҳари маънояш пайваста дар канори ў будааст.

Аз он ҷо, ки ворастагии маънавӣ, такомули рӯҳӣ ва покизагии андешаву ақли ўро дӯст дошта, зебоии сайру сулук ва латофати ахлоқу иҷтимиёти ҳаётро барояш писандидааст, вайро бо паймудани тадриции ин роҳ водошта, аз тамошогаҳи роз (донишҳои динӣ) барои дидаш пардаҳо бардоштааст. Аз таҳорати зоҳир (вузӯ ва ғусл) ўро ба таҳорати ботин (намоз) раҳнамун گашта ва ҳеч гоҳ ҷудо گаштани ўро аз навозишҳои бекаронаи ҳуд, ҳарчанд барои яклаҳза бошад ҳам, нахостааст.

Аз ҳамин мунтаҳои лутфи парвардигориаш барҳостааст, вақто мебинем, чун банда ба тангное бияфтад, дареро бар рӯяш боз намудааст ва чун амре барояш мушкил бианҷомад, ки ҳама амрҳои ў осон ва саҳл аст, роҳи бори-керо барои иртибот бо ў тадорук дидидааст.

Вузӯ ва ғусл, ки беҳтарин покӣ ва моји зебоии андоми инсониянд, замоне барои ў сангин тамом шаванд, таяммумро ба ҷонишини он ду баргузидааст. Обе, ки асоси зиндагонии мавҷудот ва моеъни бемонанди поксоз аст, вақ-

---

те латофати обиаш бар табъи баргашта ва ҷисми тағйир-  
ёфтаи инсон нахӯрад, хокро ҷойгузини он намудааст.

Агар банда аз анҷоми рукне аз руқнҳои намоз очиз  
ояд, онро аз боби сабукӣ соқит намуда, дар ҳолати ҳавф аз  
душман ва саҳтиҳои сафар, намози комилро ба намози  
ҳавф ва шикаста (қаср) иваз намудааст, то бандо бо ишти-  
ёқ ва пайваста бо Парвардигораш дар иртибот буда, лаҳ-  
зае эҳсоси ғурбат ва танҳоӣ нашоти рӯҳашро накоҳад.



ФИҚХИ ИСЛОМӢ

### *Фасли шашум*

## МАСҲ БАР МӮЗАҲО (МАСҲИҲО), ЗАХМБАНД, ТАХТАИ ШИКАСТАБАНДӢ ВА АҲКОМИ ОН

Худованд мефармояд:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ أَلْيَسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ أَعْسَرَ

**«Худованд осониро барои шумо меҳоҳад ва саҳтиву душвориро барои шумо намеҳоҳад».<sup>1</sup>**

Барои эҷоди сухулат дар анҷоми ибодатҳо шариат як силсила сабукиҳоеро дар назар гирифтааст, ки масҳ кашидан бар масҳӣ, захмбанд ва гайра аз он ҷумла мебошанд. Масҳ аслан бо суннати расули Худо (с) собит гардидааст.

Аз ҷумла аз Алӣ ибни Абӯтолиб (р) ривоят шудааст, ки паёмбар (с) муддати масҳро барои мусоғир се шабонарӯз ва барои муқим як шабонарӯз муайян намудааст, он ҷо, ки мефармояд: «*Мусоғир то се шабонарӯз ва муқим то як шабонарӯз (бар мӯзаҳояшон) масҳ мекашанд*».<sup>2</sup>

Ибни Абдулбарр дар китоби «Ал-истизкор» мегӯяд: Масҳи бар хуффайн (масҳиҳо)-ро аз расули Худо (с) наздик ба ҷиҳил саҳоба ривоят кардааст ва дар китоби «Алимом» омадааст, ки Ибни Мунзир мефармояд: Ҳасани Басрӣ (рҳ) гуфт: «*Ҳафтод нафар аз асҳоби паёмбар (с) ба-*

<sup>1</sup> Сурай Бақара, 2: 185.

<sup>2</sup> Ҳадиси сахех: [Муҳтасари Саҳехи Муслим, 139]. Саҳехи Муслим, 276; Сунани Насой, 127, 128, 129; Сунани Куброи Насой, 131; Муснади имом Аҳмад, 21344. Ч. 6. – С. 278; Мӯъчаму-л-қабир, 3764, 3772. Ч. 4. – С. 95, 96, 9246, 9247. Ч. 9. – С. 252.

*роям ривоят кардаанд, ки расули Худо (с) бар мӯзаҳоу (масҳихоу) худ масҳ мекашид».<sup>1</sup>*

Он касе, ки бо пои таҳорат мӯза (масҳӣ) пӯшидааст, пас ҳар гоҳ бевузӯ гардад, метавонад ҳангоми вузӯ ба ҷои шустани пойҳояш бар мӯзаҳои худ масҳ кашад.

Масҳ бар мӯзаҳо ба ин сурат аст, ки шахси вузӯгиранда ангуштони худро бо об тар намуда, сипас ба миқдори се ангушт бар болои мӯзаҳои худ аз ҷое, ки сари ангуштонаш қарор гирифтааст, то поинтар аз соқ масҳ мекашад.

Масҳ бар пойафзорҳо дар сурате ҷоиз аст, ки шартҳои зеринро доро бошанд:

1. Ин ки пойафзор бучулаки пойро пӯшонида бошад.
2. Сафар ба василаи он мумкин бошад.

3. Ин ки шахс ҳангоми вузӯ доштан онро пӯшида бошад.

Агар як пои мӯза ё масҳӣ ба андозае шикоф шуда бошад, ки се ангушти қӯҷаки по аз он намоён шавад, дар ин сурат масҳ қашидан бар он ҷоиз намебошад. Вале агар ҷои даридагӣ камтар аз ин миқдор бошад, масҳ бар он ҷоиз аст.

Муқим (шахсе, ки дар ҷое истиқомат мекунад) то як шабонарӯз ва мусоғир то се шабонарӯз метавонад бар мӯзаҳояш масҳ қашид. Оғози ин муддат аз вакти бевузӯ шудан ҳисоб мешавад. Масалан, агар шахси муқим пас аз вузӯи намози бомдод мӯза пӯшида ва баъд ҳангоми намози зӯҳр (пешин) бевузӯ гардад, дар ин сурат то зӯҳри рӯзи баъд бар мӯзаҳояш масҳ мекашад. Мусоғирро низ ба ин қиёс қунед.

Муқиме, ки қабл аз ба поён расидани як шабонарӯз мусоғир мегардад, метавонад то охири се шабонарӯз масҳ

<sup>1</sup> Аллома Чамолуддин Абӯмуҳаммад Абдуллоҳ ибни Юсуфи Зайлаъии Ҳанафӣ. Насбу-р-роя фӣ таҳричи аҳодиси-л-Хидоя. Ч. 1. – Бейрут, 1996. – С. 218, 219. Минбаъд: Насбу-р-рояи Зайлаъӣ.

намояд ва мусофире, ки муқим мешавад, агар муддати масҳаш як шабонарӯз ё зиёдтар шуда бошад, лозим аст, ки мӯзаҳояшро бароварда аз нав пойҳояшро бишӯяд, вале агар муддати масҳ камтар аз он бошад, як шабонарӯзро пурра менамояд.

Худованд мефармояд:

هُوَ أَجْتَبَنِكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْدِينِ مِنْ حَرْجٍ

«Ӯ (Худованд) шуморо баргузидааст ва ҳеч душворӣ ва ҳараҷеро аз ноҳияни дин бар шумо бор накардааст».<sup>1</sup>

Агар узви бадани шахсе ҷароҳат бардорад ва бо захмбанд баста шавад ва ё бишиканад ва шикастабандӣ шавад, дар ин ҳолатҳо бар болои захмбанд ва таҳтаҳои шикастабандӣ масҳ мекашад ва то замони беҳбудӣ ёфтанаш онро идома медиҳад.

Дар мавриди масҳи таҳтаи шикастабандӣ (ҷабира)<sup>2</sup>, захмбанд<sup>3</sup> ва гаҷbastagӣ (гипс) лозим нест, ки пеш аз бастани он гусл намуда ва ё вузӯ дошта бошад ва ҳамчунин муддати муайяне барои масҳи он вучуд надорад.<sup>4</sup> Танҳо

<sup>1</sup> Сураи Ҳач(ч), 22: 78.

<sup>2</sup> Ҷабира – таҳтаҳо, ҷӯбоҳ ва ҷизҳои дигареро мегӯянд, ки бо онҳо узвҳои шикаста ва кафидаи бадани инсон баста мешаванд.

<sup>3</sup> Захмбанд – дастмол, бинт ва ҷизҳои дигаре мебошанд, ки бо онҳо ҷароҳатҳо ва захмҳои бадан баста мешаванд.

<sup>4</sup> Дар бораи масҳ бар ҷабира (захмбанд, таҳтаи шикастабандӣ ва гайра) омадааст, ки: «Вақте яке аз пайванҷою дасти Алӣ дар рӯзи ҷанги Ҳӯд шикаст, расули Ҳудо (с) ўро ба масҳ қашидан ба болои он амр намуд». (Сунани Ибни Моча, 657). Аз худи Алӣ (р) низ ривоятҳое ба ҳамин маъно зикр шудааст. (Сунани Дорукутнӣ, 3. Ҷ. 1. – С. 226; Мусаннафи Абдуరраззок, 623. Ҷ. 1. – С. 161).

Дар ривояти дигаре аз Ҷобир (р) омадааст: «Дар яке аз сафарҳо сангे бар сари марде аз ҳамроҳонамон зад ва сари ўро кафонд. Пас аз он он мард эҳтилом шуд ва ба ҳамроҳонаи гуфт: Оё иҷозат аст, ки (дар ҷунин ҳолате) таяммум намоям? Ҳамроҳонаи гуфтанд: Вақте об ҳаст, мо бароят дар ин бора руҳсате намебинем. Он мард гусл кард (ва дар натиҷа) ва-ғотм кард.

Вақте ба назди паёмбар (с) омадем (ва) аз ин кор ҳабар дода шуд, гуфт:

лозим аст, ки андозаи он аз ҳаҷми заҳм зиёд набошад.

Агар он чи заҳм бо он баста шудааст (таҳтачай шикастабандӣ ва ё порча ва латта) пеш аз беҳбуд ёфтани заҳм ё ҷароҳат бияфтад, дар ин ҳолат масҳ ботил намешавад, вале агар баъд аз беҳбудии он бияфтад, дар ин сурат масҳ ботил мегардад.

Масҳ бар дастор (салла), кулоҳ, рӯпӯш ва дасткаш ҷоиз нест.

### **Баъзе масоили масҳ**

**а)** Агар масҳиҳо ба қадре кӯтоҳ бошанд, ки буҷулаки пойҳоро напӯшонанд, масҳ бар он намуди масҳӣ ҷоиз нест.

**б)** Агар масҳиҳо маъмулиро (масҳиҳое, ки то соқи пойро мепӯшонанд) барои гарм нигоҳ доштани пойҳояш бетаҳорат пӯшида бошад, масҳ бар онҳо дуруст нест. Бояд дар ҳолати вузӯ онҳоро бароварда, пойҳояшро бишӯяд.

**в)** Шахсе мӯзаҳои худро бо таҳорат пӯшида бошад, вале баъдтар бар вай гусл воҷиб гардад, дар ин сурат масҳ бар мӯзаҳояш барои покшавии ўз ҷанобат кифоя намекунад, балки зарур аст, ки мӯзаҳояшро бароварда, пойҳояшро барои рафъи ҷанобат бишӯяд.<sup>1</sup> Масҳи мӯзаҳо

*Худо онҳоро бикӯшад, ки ўро қуштанд. Вақте наимедонистанд, ҷаро напурсиданд? Дармони (дарди оғизӣ ва) нодонӣ пурсии аст. Кифоя буд, ки таъммум мекард. Порчаero бар ҷароҳати сараши мебаст ва бар он масҳ мекашад ва дигар мавзеъҳои баданаширо мешуст».* (Сунани Абӯдовуд, 336, 337; Сунани Ибни Моча, 572; Мустандреки Ҳоким, 585. Ҷ. 1. – С. 270, Ҳоким онро саҳех гуфтааст. 630, 631. Ҷ. 1. – С. 285, 286; Сунани Куброи Байҳақӣ, 1107, 1110. Ҷ. 1. – С. 388, 390).

Байҳақӣ дар китоби «Маърифат» онро бо вучуди ихтилофе, ки дар иснодаш вучуд дорад, саҳехтарин ҷизе гуфтааст, ки дар ин боб ривоят шудааст. (Маърифат, 445. Ҷ. 2. – с. 34). Абӯбакр Аҳмад ибни Ҳусайн ибни Алий ибни Абдуллоҳ ибни Мӯсӣ Байҳақӣ, Маърифату-с-суннани ва-лосор. – Қоҳира, 1412 ҳ. (1992).

Аз Ибни Аббос (р) низ чунин ривояте омадааст.

<sup>1</sup> Ривоят шудааст: «Расули Ҳудо (с) ба мо амр кард, ки дар сафар мӯзаҳо (ва поїафзорҳои) худро то се шабонарӯз (бо шикастани вузӯ) аз пешоб,

эчоди навъе сабукӣ аз ҷониби шаръ барои вузӯгирандагон аст, ки дар шабонарӯз шояд борҳо вузӯ гиранд, на барои ғуслкунанда.

г) Тариқаи масҳ ин аст, ки ангуштони дасташро тар намуда, аз сари ангуштони по шурӯъ намояд ва ба тарафи боло бикашад, vale кафи дасташро нагузорад. Дар сурате ки бар пахнии по масҳ қашад, ҷоиз аст, vale хилофи мустаҳаб мебошад. Масҳ бар кафи по ё ду тарафи по ва ё пушти по дуруст нест.<sup>1</sup>

д) Агар тамоми ангуштони дастро бар масҳиҳо нагузшт, балки бо нӯги ангуштонаш масҳ қашид, ин масҳ дар сурате дуруст мегардад, ки аз сари ангуштонаш об бирезад ва ба андозаи як ангушт болои масҳиро тар намояд.

ж) Ба миқдори се ангушт бар ҳар масҳие масҳ қашидан фарз аст ва камтар аз ин миқдор ҷоиз нест. Кушода доштани ангуштони даст дар вақти масҳ қашидан ва то соқи по қашидани масҳ суннат мебошад.

з) Назари имом Абӯҳанифа (рҳ) дар бораи масҳи чӯробҳо ин аст: Масҳи чӯробҳо дар сурате ҷоиз аст, ки онҳо ҷармкорӣ ва ё наълбандӣ шуда бошанд. Ҷармкории чӯробҳо ин аст, ки қисмати боло ва поёни онҳо бо пӯст ва ҷарм мустаҳкам соҳта шаванд ва наълбандӣ он аст, ки дар қисмати зеринаш ҷармеро ба монанди наъл бичаспонанд.

Дар назди Имомайн (Абӯюсуф (рҳ) ва Муҳаммад (рҳ)) масҳи чӯробҳо вақте ҷоиз аст, ки саҳту мустаҳкам бошанд,

*қазоу ҳочат ва хоб набарорем, магар аз ҷанобат*. (Сунани Тирмизӣ, 96, 3535, 3536. Тирмизӣ онро ҳадиси ҳасан ва саҳҳ гуфтааст. Сунани Насой, 126, 127, 129, 158, 159; Сунани Ибни Моча, 4070; Мӯъзаму-л-қабир, 7359. Ч. 8. – С. 58).

<sup>1</sup> Ривоят шудааст, ки Алӣ (р) фармуд: «Агар кори дин ба раъӣ (ва андеша) voguzor мебӯд, ҳатман, (аз назари ақӣ) масҳ қашидан бар кафи мӯза аз пуштиаш беҳттар буд. Лекин расули Ҳудо (с)-ро дидам, ки бар пушти онҳо масҳ мекашид». (Сунани Абӯдовуд, 162, 164; Сунани Куброи Байҳакӣ, 1428. Ч. 1. – С. 491; Сунани Доруқутнӣ, 4. Ч. 1. – С. 204; Мусаннафи Ибни Абӯшайба, 43. Ч. 1. – С. 208).

на шаффофу нозук, vale чармкорй ва наълбандй шарт нест.<sup>1</sup>

Дар «Ҳидоя» омадааст, ки имом Абӯҳанифа (рҳ) дар бораи ҷоиз будани масҳ бар ҷӯробҳо ба қавли Имомайн баргаштааст, яъне ҷӯробҳо гафс ва мустаҳкаме бошанд, ки ба монанди масҳӣ тай намудани масофа бо онҳо мумкин бошад, дар ин ҳолат ҳукми масҳиро мегиранд. (Ба накл аз Эълоу-с-сунан. – С. 324).

### Шиканандаҳои масҳ

#### *Шиканандаҳои масҳ иборатанд аз:*

1. Ҳар он чи ки вузӯро мешиканад.
  2. Сипарӣ шудани муддати масҳ, ки барои муқим як шабонарӯз ва барои мусофири се шабонарӯз мебошад.
  3. Баровардани мӯзаҳо.
  4. Берун шудани бештари ақиби мӯза аз соқи по.
- Дар сурати тамом шудани муддати масҳ ва ё баровардани мӯза ва ё хориҷ шудани бештари ақиби он аз соқи по, агар вузӯ дошта бошад, шарт нест, ки бори дигар вузӯ намояд, балки шустани пойҳояш кифоя мекунад.



<sup>1</sup> Аз даҳ саҳоба ривоят шудааст, ки онҳо бар ҷӯробҳояшон масҳ мекашиданд. Абӯдовуд номи нӯҳ нафари онҳоро пас аз ҳадиси 159 зикр кардааст. Ҳамчунин аз Муғира ибни Шӯба ва Абӯмӯсои Ашъарӣ ривоят шудааст, ки: «*Расули Ҳудо (с) бар ҷӯробҳо ва наълҳояши масҳ қашдааст*». (Сунани Абӯдовуд, 159; Сунани Тирмизӣ, 99; Сунани Ибни Моча, 559, 560; Саҳехи Ибни Ҳиббон, 1338. Ч. 4. – С. 168). Абӯдовуд ин ҳадисҳоро гайри қавӣ доистааст, vale Тирмизӣ ҳадиси Муғираро ҳасани сахех гуфтааст.

Ҳарчанд дар бораи қувват ва заъфи ҳадиси мазкур дар миёни ахли илм ихтилофи назарҳо вучуд дошта бошад ҳам, vale аксари онҳо, аз ҷумла бузургони мазҳаби ҳанафӣ, масҳ бар ҷӯробҳоеро, ки дар гафсӣ ва мустаҳкамӣ ба масҳӣ монанд бошанд, ҷоиз донистаанд. Зоро масҳ бар онҳо бо ривояти сахех собит гардидааст.

## Фасли ҳафтум

### ҲАЙЗ

Ҳайз хунест, ки аз раҳми (бачадони) занҳои болиг дар вақтҳои муайян мебарояд. Хуне, ки ҳангоми бордор будани занҳо ва ё ба сабаби таваллуд кардан ва ё бемориашон берун меояд, хуни ҳайз ба шумор намеравад.

Камтарин муддати ҳайз се шабонарӯз ва дарозстарини он даҳ шабонарӯз аст.<sup>1</sup> Камтарин муддати тухр (поки)-и миёни ду ҳайз понздаҳ рӯз мебошад ва аммо бештарини он муддати муайян ва андозае надорад.

Тухре (покӣ), ки дар аснои ҳайз ба миён меояд, дар ҳукми ҳайз мебошад. Масалан, зане шаш рӯз одати ҳайзбинии моҳона дошта бошад, vale байд аз се рӯз ногаҳон хуни ҳайз қатъ шавад ва боз аз рӯзи панҷум хун шурӯъ шавад. Ин покии муваққатие, ки дар миёни муддати одати зани мазкур ба вучуд омадааст, ҳукми ҳайзро дорад.

Ҳар ранг моеъоти хүнне, ки зани ҳоиз бинад, ҳайз аст, магар сафедии холис, ки он ҳайз намебошад, балки аломати покшавии зан ба шумор меравад.

Ин суннати таквииӣ ва қонуни оғариниши ҷисмонӣ аз сӯи Худо бар занон навишта шудааст.<sup>2</sup> Дар ин ҳолат

<sup>1</sup> Паёмбар (с) мефармояд: «*Камтарин муддати ҳайз (ҳам) барои духтари бикр ва (ҳам) барои зани шавҳардида (бева) се рӯз ва дарозтарин муддати он даҳ рӯз мебошад*». (Сунани Доракутнӣ, 59, 60, 61. Ҷ. 1. – С. 218, 219; Мӯъчаму-л-авсат, 603. Ҷ. 1. – С. 261; Мӯъчаму-л-кабир, 7586. Ҷ. 8. – С. 129).

<sup>2</sup> Ишора ба ҳадисе мебошад, ки аз Оиша (р) ривоят шудааст. Ӯ мефармояд: «*Ҳамроҳи паёмбар (с) эҳроми ҳаҷ бастем ва вақте ба Сараф (номи маконе дар наздикиҳои Макка) расидем, ҳайз дидам. Расули Худо (с) ба назди ман омад, дар ҳоле ки мегиристам. Гуфт: Туро чӣ шудааст? Оё ҳайз дидӣ?* Гуфтам: Оре. Фармуд: *Ин кор (ҳолат)-еstm, ки Ху-*

шаръ онҳоро аз анҷом додани корҳое, ки ибодат ба шумор мераванд ва ба покии маънавии шаҳс бастагӣ доранд, манъ намудааст. Аз ҷумла, Ҳудованд мефармояд:

وَيَسْعُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَرِلُوا أَلْتَسَاءَ فِي الْمَحِيطِ  
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهُرُنَّ

«Туро дар бораи ҳайз мепурсанд. Бигӯ: Он палидӣ аст. Пас аз (наздикӣ бо) занон дар (ҳолати) ҳайз қанора гиред ва то пок нагарданд, ба онҳо наздикӣ нанамоед».<sup>1</sup>

ОНҲО ДАР МУДДАТИ ҲАЙЗ ҲАМЧУНИН АЗ ХОНДАНИ НАМОЗ, ГИРИФТАНИ РӯЗА, ТАВОФИ ХОНАИ ҚАҶБА, ТИЛОВАТИ ҚУРЬОН ВА ГАЙРА МАНЪ ШУДААНД.

### Дар робита бо ҳайз

Занони ҳайзбинанда ба се даста тақсим мешаванд:

1. Мубтадиа.
2. Мұътода.
3. Мустаҳоза.

**1. Мубтадиа** (навхайзбин): духтар ва ҷавондухтари нав ба балогат расидаеро мегүянд, ки бори якум ҳайз мебинад. Ҳукми шаръ дар ин ҳолат он аст, ки пас аз дидани хун аз хондани намоз, гирифтани рӯза ва агар шавҳардор бошад, аз ҳамбистарӣ дурӣ намояд ва то сипарӣ шудани айёми ҳайз ва пок шуданаш мунтазир бимонад. Агар то даҳ рӯз, ки муддати болои замони ҳайзбинист ва ё камтар аз он ҳайз дид ва пок гашт, гусл намуда, ба намозу рӯзааш шурӯъ намояд. Вале агар хунбинии ў бештар аз даҳ рӯз идома ёфт, он зан дар ҳукми «**мустаҳоза**» дохил мешавад, ки баъдтар баён мегардад.

Вақте хунбинии ин ҷавонзан ҷандин моҳ ва ҷанд бор давом ёфт ва дар миёни муддати боло ва поёни замони

дованд онро бар духтарони *Одам навиштааст*. (Саҳехи Бухорӣ, 294, 305; Саҳехи Муслим, 119; Сунани Абӯдовуд, 1782, 1785; Сунани Насой, 289, 347, 2740, 2762; Сунани Ибни Моча, 637, 2963).

<sup>1</sup> Сураи Бакара, 2: 222.

ҳайзбинии занон дар рӯзҳои муайяне (ба монанди чаҳор рӯз, панҷ рӯз ва ё бештар аз он) қарор гирифт, дар ҳукми «*мӯътода*» дохил мешавад ва одати муайяне барои хунбиини моҳонааш барқарор мегардад.

**2. Мӯътода** (дорои одат): занеро гӯянд, ки пештар дар рӯзҳои муайяне аз ҳар моҳ одати хунбиини моҳона дошт. Ҳукми шаръӣ барои чунин заноне низ он аст, ки дар рӯзҳои одати моҳонаи худ намозу рӯза ва ҳамбистариро тарк намоянд. Пас аз гузаштани рӯзҳое, ки одатан дар онҳо хуни ҳайз медид, агар хуни зардчатоб ва ё тиараңгеро мушиҳида намояд, он эътиборе надорад.

Уммиъатийя гуфтааст: «*Mo pas az поёни рӯзҳои одати моҳонаи худ, ба хуни тиараң ва ё зардчатоб таваҷҷӯҳе намекардем*».<sup>1</sup> Аммо агар дар ҳамон рӯзҳои одати моҳонаи худ ранги хуни ҳайз зардча ва ё тира бошад, аз ҳамон одати моҳонаи ў ба ҳисоб меояд.

**3. Мустаҳоза:** ҳукми он дар боби истиҳоза баён мегардад.

### Нифос

Нифос хунест, ки пас аз таваллуд шудани тифл аз раҳми (бачадон) модар хориҷ мешавад. Занони нифосбинанда низ ба *мубтадиа* (навнифосбин) ва *мӯътода* (одатдошта) тақсим мешаванд.

Бештарин муддати нифос чиҳил рӯз мебошад ва аммо камтарини он муддати муайяне надорад.

Аз Уммисалама (р) ривоят шудааст: «*Заноне, ки хуни нифос доштанд, дар замони паёмбар (с) чиҳил шабонарӯз менишиастанд (яъне аз намозу рӯза канора мегирифтанд)*»<sup>2</sup> ва мегӯяд: «*Аз расули Худо (с) пурсидам: Занон пас аз та-*

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 326; Сунани Абӯдовуд, 307, 308; Сунани Насой 366; Сунани Ибни Моча, 647.

<sup>2</sup> Ҳадиси ҳасани саҳех аст: [Саҳехи Сунани Ибни Моча 530]. Сунани Абӯдовуд, 311, 312; Сунани Тирмизӣ, 139; Сунани Ибни Моча, 648.

*валлуди фарзанд чанд рӯз аз хондани намоз ва гирифтани рӯза худдорӣ кунанд? Расули Худо (с) фармуд: Чихил шабонарӯз, магар он ки пеш аз он муддат пок шаванд».*

Бар ҳамин асос, ҳар гоҳ нифоси зане бештар аз чихил шабонарӯз идома пайдо кунад, бо пурра шудани чихил рӯз гусл намуда, намозу рӯзаашро ба ҷой меоварад ва он хуне, ки бештар аз чихил рӯз диддааст, хуни истиҳоза ба шумор меравад.

Оғози нифоси зане, ки дугоник таваллуд намояд, мавриди ихтилоғи фақеҳон қарор гирифтааст. Баъзе аз фақеҳони мо оғози нифосро барои чунин зан аз тифли аввалий медонанд ва баъзе дигар аз тифли дуюмӣ мегӯянд. Вале дар бораи ба поён расидани иддаи<sup>1</sup> чунин зан, тамоми фақеҳон ба ҳам иттиғоқи назар доранд, ки аз тифли дуюмӣ ҳисоб мешавад.

Зане, ки сикт (гӯштпора) таваллуд намояд ва баъзе аз аъзои он сикт, монанди даст, пой, ангушт ва гайрааш зоҳиру намоён шуда бошад, дар ин сурат сикти мазкур ҳукми тифли комилро дорад ва зан низ ҳукми нуфасоро пайдо мекунад. Вале агар чизе аз аъзои он сикт намоён нағашта бошад, ҳукми нифос бар он зан ҷорӣ намешавад. Хуне, ки мебинад, хуни истиҳоза ба шумор меравад.

### **Корхое, ки барои зан дар аснои ҳайзу нифос мамнӯъ ва ҳаром аст**

1. Хондани намоз ва гирифтани рӯза, чӣ фарз бошад, чӣ нафл.
2. Дохили масcid шудан ва тавофи Каъба намудан.
3. Қироат кардани Қуръон аз ёд, бар хилоғи шахси бевузӯ, ки барои ӯ хондани Қуръон аз ёд ҷоиз мебошад.

<sup>1</sup> Идда – он муддатеро мегӯянд, ки зан пас аз чудо гаштан аз шавхараш бояд бипояд ва пас аз он метавонад ба шавхари дигар барояд.

**4.** Даст расонидан ва гирифтани Қуръони карим, магар ин ки филоф дошта бошад, дар ин сурат ба даст гирифтани он барояш ҳоиз аст. Ҷунуб ва бевузӯ низ ҳамин ҳукмро доранд. Бо нӯги остин гирифтани Қуръон барои зани ҳоиз макрӯҳ аст.

**5.** Даст задан ба чизҳое, ки дар онҳо сурاء ва ё ояте аз Қуръон навишта шуда бошад.

**6.** Ҳамбистарӣ ё равобити заношӯй. Худованд мефармояд:

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَّ ...

**«...То вақте пок нагаштаанд, ба онҳо ( занон) наздик ва ҳамбистар нашавед...».<sup>1</sup>**

Қазои намозҳое, ки дар муддати одати моҳонаи зан аз вай фавт шудаанд, аз ў соқит мегарданд, vale қазои рӯзаашро бояд ҳатман ба ҷо оварад. Ҳазрати Оиша (р) мефармояд: «*Дар замони расули Ҳудо (с) пас аз поёни одати моҳона мукаллаф будем, ки қазои рӯзаро ба ҷо оварем, vale ба қазо доштани намозҳои (дар он давра фавтишуда) амр намешудем*»<sup>2</sup>.

Ҳамбистарӣ бо зане, ки ҳайзи ў дар аксари муддати ҳайз (дах рӯз) қатъ шудааст, пеш аз ғулӣ кардани зани маз-

<sup>1</sup> Сурай Бақара, 2: 222.

<sup>2</sup> Зане аз Оиша пурсид: *Оё ҳар яке аз мо намозҳои дар айёми ҳайз (фавтишударо пас аз пок шудан) қазо медорад? (Оиша) фармуд: Оё ту ҳарурий ҳастӣ? Мо (дар замони паёмбар (с) ҳайз медиҳдем ва ба (қазои намозҳои он (давра) амр намешудем*. (Ҳадис муттрафақун алайҳ аст: Саҳехи Бухорӣ, 321; Саҳехи Муслим, 759, 760, 761; Сунани Абӯдовуд, 262, 263; Сунани Тирмизӣ, 130; Сунани Насой, 380, 2317; Сунани Ибни Моча, 631).

Дар баъзе ривоятҳо лафзи ҳадис ба сурате ки дар матн зикр шудааст, мувофиқат дорад. Ҳарурия нисбат ба шаҳри Ҳаруро аст, ки дар ду милии шаҳри Куфа ҷойгир шуда буд. Наҳустин тоифаи ҳаворич дар замони хилофати Алӣ (р) дар он шаҳр пайдо шуда буд. Бинобар ин, ҳаворичро ҳарурий низ мегӯянд. Онҳо, аз ҷумла, намозҳои фавтишудаи давраи ҳайзро бар занон воҷиб медонистанд. (Фатху-л-борӣ. Ҷ. 2. – С. 559; Лисону-л-араб. Ҷ. 4. – С. 185).

кур ҷоиз мебошад, ба хилофи зане, ки ҳайзаш дар камтар аз аксари муддати ҳайз (даҳ рӯз) қатъ шуда бошад. Зоро ҳамбистарӣ бо ин зан танҳо баъд аз он ки ўғул намояд ва ё вақти адои як намози комил бар вай бигзарад, ҷоиз мешавад. Нуфасо (зани таваллуднамуда) низ ҳамин ҳукмро дорад.

### Корхое, ки барои занон дар аснои ҳайзу нифос мубоҳ (ҷоиз) мебошанд

1. Алоқа ва муошират бо онҳо бидуни амали заношӯй.
2. Хондани зикру вирд.
3. Эҳром бастан, ба Арафот рафтан ва тамоми аъмоли ҳаҷҷу умра ба ҷуз тавофи хонаи Каъба барои онҳо ҷоиз ва мубоҳ мебошад. Вале хонаи Каъбаро танҳо пас аз поёни одати моҳона ва ғул намудан метавонад тавоф намояд.
4. Сари як суфра (дастархон) нишастан, муошират ва нишасту барҳост бо онҳо ҷоиз ва биломонеъ аст. Ҳазрати Оиша (р) мефармояд: «Ҳангоми одати моҳона гоҳо чунин ҳам мешиуд, ки аз зарфе ман об менӯшидам ва расули Ҳудо (с) аз ҳамон зарф ва ҳамон ҷое, ки ман бар он лаб ниҳода будам, об менӯшид. Ман устухонеро меҳоидам, дар ҳоле ки дар ҳайз будам, сипас онро ба паёмбар (с) медодам. Вай даҳонаширо (айнан) дар ҷои даҳони ман мегузоит».<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Саҳехи Муслим, 690; Суннани Абӯдовуд, 259; Суннани Насой, 280, 281, 377, 378; Муснади имом Аҳмад, 25066, 25237, 25264. Ч. 7. – С. 275, 301, 306. Барои огоҳии бештар ба «Аҳкоми пасхӯрда», банди 3 ва поварақиҳои марбут ба он муроҷиат намоед.

## *Фасли ҳаштум*

### ИСТИҲОЗА

**Мустаҳоза:** ба зане гуфта мешавад, ки ҷараёни хунбинии ўқатъ намешавад. Ҳукми шаръӣ барои вай ин аст, ки: агар пеш аз дучор шудан ба ҳолати истиҳоза, дар рӯзҳои муайяне аз ҳар моҳ одати моҳона дошта бошад ва шумораи он рӯзҳоро низ ба хотир дошта бошад, ба миқдори ҳамон рӯзҳо намозу рӯза ва ҳамбистариро тарк менамояд ва пас аз гузаштани он рӯзҳо ғусл намуда, намозу рӯзаашро ба чой меоварад ва равобити заношӯй бо ўмумониъате надорад.

Ҳукми зани мустаҳоза дар тиловати Қуръон, дохил шудан ба масҷид, гирифтани рӯзан фарзӣ ва нафлӣ ва ҳамбистарии шавҳарашибо ў, монанди ҳукми зани пок ва тоҳира мебошад, вале агар хун ҳама вақт аз вай равон бошад, вай ҳукми шаҳси маъзурро мегирад. Дар вақти ҳар намоз вузӯ мегирад ва ҳар қадар намози фарзу нафле, ки бихоҳад, бо он вузӯ ба чой меоварад. Бо ҳориҷ шудани вақти намоз вузӯаш мешиканад. Вақте вузӯ гирифт, намоз, тавофи хонаи Худо, ба даст гирифтани Қуръон ва тамоми корҳое, ки барои зани ҳоиз ва нуфасо мамнӯй буданд, барои ўғуриз мебошанд.

Дар ҳолатҳои зерин хуне, ки аз зан ҷорӣ мешавад, хуни истиҳоза мебошад:

1. Ҳар гоҳ хун камтар аз се рӯз, ки ҳадди поёни муддати ҳайз аст, биёяд.

2. Зане, ки бори аввал хун бинад ва ин хун бештар аз даҳ рӯз, ки ҳадди болои муддати ҳайз аст, идома ёбад, дар ин сурат даҳ рӯзи он ҳайз буда, бокии он истиҳоза аст.

3. Агар зане бори аввал таваллуд намояд ва хунаш бештар аз чиҳил рӯз, ки ҳадди болои муддати нифос аст,

идома ёбад, дар ин сурат чиҳил рӯзи он нифос буда, бақијаш истиҳоза мебошад.

**4.** Хуне, ки бештар аз аксари муддат (даҳ рӯз барои ҳайз ва чиҳил рӯз барои нифос) чорӣ мегардад, истиҳоза мебошад.

**5.** Хуне, ки зани ҳомила ҳангоми бордориаш мебинад, низ истиҳоза мебошад.

Корҳое, ки анҷом додани онҳо барои зани ҳоиз ва нуфасо ҷоиз набуд, барои зани мустаҳоза ҷоиз мебошанд ва ҳамчунин, қазои намозҳои фарзии рӯзҳои истиҳоза (намозҳое, ки барои мушаҳҳас гардидан ҳолати хунбиниаш, ки ҳайз аст ё не, тарк намудааст) бар вай воҷиб аст.

### **Тафсили порае аз масоили ҳайз, нифос ва истиҳоза**

**1.** Аз он ҷо, ки ҳадди поёни муддати ҳайз се шабона-рӯз аст, агар зане се шабу ду рӯз, ё се рӯзу ду шаб узри занона бинад, масалан, аз субҳи рӯзи ҷумъа то шоми рӯзи якшанбе ё аз шоми рӯзи ҷумъа то субҳи рӯзи душанбе, онро ҳайз гуфта намешавад, зоро он аз муддати муайяни ҳайз камтар мебошад.

**2.** Агар зан дар замони поёнтар аз синну соли балотгат, ки одатан нӯҳсолагист ё болотар аз даврони аз баҳр бозмонданаш, ки аз умри панҷоҳу панҷ ба боло мебошад, узре ҳам бинад, ҳайз ба шумор намеояд, балки он истиҳоза мебошад.

**3.** Занеро одат бар ин бошад, ки ҳар навбат чаҳор ё панҷ рӯз узри моҳона бинад, вале якбора дар ин моҳ аз одати қаблиаш бештар бинад, агар то даҳ рӯз расад ва зиёд нашавад, ҳамаи он даҳ рӯз ҳайз ба шумор меояд. Аммо агар аз даҳ рӯз бештар шавад, ба андозаи одати қаблӣ ҳайз ва зиёдатӣ истиҳоза мебошад.

**4.** Зане чаҳор рӯз одат дошта бошад, вале дар ин моҳ панҷ рӯз ва дар моҳи дигар понздаҳ рӯз узр бинад, аз ҳар

моҳ панҷ рӯзаш ҳайз ва бақия истиҳоза мебошад. Одати қаблии вай, ки чаҳор рӯз буд, дигар эътибор надорад.

**5.** Занеро одати муайян набошад, балки як моҳ се рӯз, моҳи дигар панҷ ё ҳафт рӯз узри моҳона мебинад, ин тағйире, ки дар рӯзҳои ҳар моҳ пеш меояд, то замоне ки дар миёни ҳадди поён ва болои муддати ҳайз бошад, тамоми он рӯзҳо ҳайз ба шумор мераванд. Аммо агар дар моҳе бештар аз даҳ рӯз хун бинад, дар ин сурат бояд бидонад, ки дар моҳи гузашта чанд рӯз ҳайз диддааст. Баробари он аз ин моҳ ҳайз ва боқӣ истиҳоза хисоб мешавад.

**6.** Зане се шабонарӯз одати моҳона бинад ва понздаҳ рӯзи дигар пок бимонад ва пас аз он боз се шабонарӯз одаташ такрор ёбад, дар ин ҳолат ҳайз ва покии миёни ду ҳайз дар ҳадди поёни муддатҳои худ сурат гирифтаанд. Се рӯзи аввал ва охир ҳайз ва понздаҳ рӯзи миёна покӣ (туҳр) мебошанд.

**7.** Агар як ё ду рӯз узр бинад, сипас понздаҳ рӯз пок бимонад ва боз як ё ду рӯзи дигар узр бинад, понздаҳ рӯзи миёна, ки ба камтарин муддати покӣ мутобиқ аст, туҳр ва узри рӯзҳои аввал ва охир истиҳоза мебошад.

**8.** Агар як ё ду рӯз узр бинад, сипас дувоздаҳ ва ё ҳаҷордаҳ рӯз пок бошад, он гоҳ боз ба муддати як ё ду рӯз узраш такрор ёбад, аз он ҷо, ки покии ӯ аз ҳадди поёни муддати туҳр камтар аст, дар ҳукми рӯзҳои узр хисоб гашта, ба андозаи одати моҳи гузашта ҳайз ва бақия истиҳоза ба шумор меоянд.

**9.** Дар айёми ҳайз намозу рӯза қатъан барои зан манъ аст ва танҳо фарқаш дар ин аст, ки намоз комилан аз зиммааш соқит мегардад ва пас аз пок гаштан низ қазояш бар вай воҷиб нест, аммо қазои рӯзаро пас аз пок гаштан бояд ба ҷо оварад.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Дар мавзӯи «Корҳое, ки барои занон дар аснои ҳайзу нифос мамнӯй мебошанд» ва поварақии марбут ба он далели шаръии ин масъала зикр гардид.

**10.** Агар дар аснои намози фарз одати моҳонааш сурат гирад, он намоз аз зиммааш соқит мегардад. Агар дар аснои намози нафл ҳайз бинад, он намозро бояд қазоӣ ба чо оварад.

**11.** Агар рӯзона дар моҳи рамазон ҳайз бинад, рӯзааш мешиканад ва бояд қазоӣ он рӯзро ба чоӣ оварад.

**12.** Одати моҳонаи зане камтар аз даҳ рӯз бошад, пас аз пок гаштан бар асоси одати муайянаш то замоне ки гусл нагирифта ё фурсати вақти як намоз бар покиаш назгуашта бошад, ҳамбистарӣ бо вай ҷоиз нест.

**13.** Зане панҷ рӯз одати моҳона дошта бошад ва иттифоқан ин моҳ ҷаҳор рӯз ҳайз дида, пок гардад, гусл намуда намозашро меҳонад, вале пеш аз комил шудани одати муқарришиаш (панҷ рӯз) ҳамбистарӣ бо вай ҷоиз нест. Агар баъд аз даҳ рӯз ё дар даҳ рӯзи комил пок гардад, пеш аз гусл мукорабат бо вай ҷоиз аст.

**14.** Зане пас аз як ё ду рӯз хунбинӣ пок гардад, гусл бар вай воҷиб намешавад, балки вузӯ гирифта, намоз меҳонад, вале ҳамбистарӣ бо вай ҷоиз нест. Агар пеш аз понздаҳ рӯз хунбиниаш дубора тақрор ёбад, маълум мешавад, ки ин муддат замони ҳайз аст. Ба андозаи одати қаблиашро ҳайз ҳисоб карда, гусл намояд ва намозашро бихонад. Вале агар аз понздаҳ рӯз гузашт ва хунбинӣ тақрор наёфт, маълум мешавад, ки он як ё ду рӯзи аввал истиҳоза буда, намозҳоеро, ки дар он муддат тарқ намудааст, қазоӣ ба чоӣ оварад ва гусл бар вай воҷиб нест.

**15.** Занеро се рӯз одати моҳона бошад, вале дар ин моҳ одаташ бештар аз се рӯз давом ёбад, бояд сабр намояд; агар то даҳ рӯзи пурра ё камтар аз он расад, тамоми он рӯзҳо ҳайз ба ҳисоб меравад. Одати қаблиаш бошад, тағиیر ёфтааст. Аммо агар аз даҳ рӯз гузашт, ба андозаи одати қаблӣ ҳайз ва боқӣ истиҳоза ба шумор меояд. Намози он рӯзҳоро қазоӣ ба чоӣ оварад.

**16.** Агар аз даҳ рӯз камтар ҳайз бинад ва чун пок гардад, вақти бозмонда барои намоз хеле танг бошад, бояд

мулоҳиза шавад, ки вақти дарёбгашта оё гунчиши гулкардан ва такбири таҳрима гуфтанро дорад ё не, агар дорад, намози он вақтро бояд қазой ба чой оварад, вагарна намози он вақт низ аз зиммааш соқит аст.

**17.** Аммо агар хунбиниаш аз даҳ рӯз бештар давом ёбад ва чун пок гардад, вақт танҳо гунчиши «Аллоҳу акбар» гуфтанро дошта бошад, боз ҳам намози он вақтро қазой ба чой оварад.

**18.** Агар дар моҳи Рамазон рӯзона аз ҳайз пок гардад, бақияни он рӯз аз ҳӯрдану нӯшидан худдорӣ намояд, вале он рӯза ба шумор намеояд, балки рӯзи он рӯзро бояд қазой ба чой оварад.

**19.** Агар пас аз даҳ рӯз шабона аз ҳайз пок гардад, рӯзи рӯзи оянда барояш воҷиб мебошад, агарчи аз шаб ба микдори гуфтани такбири таҳрима вақт боқӣ намонда бошад. Вале агар камтар аз даҳ шабонарӯз ҳайз бинад ва шабона пок гардад, агар аз шаб танҳо ба андозаи гулкардан, на такбири таҳрима туфтани, вақт боқӣ монда бошад, рӯзи рӯзи оянда барояш воҷиб мегардад. Аммо агар дар ҳамин фурсати дар даст дошта низ гул нагирифт, рӯзаро ният намояд ва субҳ гул кунад. Вале агар ба ин андоза ҳам вақт намонда бошад, рӯзи рӯзи оянда воҷиб намегардад, вале аз ҳӯрдану ошомидан бояд худдорӣ намояд.

**20.** Вакте хун ба фарҷи берунӣ расид, муддати ҳайз оғоз меёбад.

**21.** Ҳамон гуна ки гуфта шуд, муддати нифос ҳадди поён надорад, имкон дорад пас аз таваллуд як соат ё камтар хун бинад ва пок гардад. Аммо ҳадди болои он ки чиҳил рӯз аст, бештар аз он истиҳоза ба шумор меояд.

**22.** Зане дар ҳолати нифос бештар аз чиҳил рӯз хун бинад, агар он зан қаблан ҳам таваллуд намуда ва дар пок гаштан аз нифос одати муайяне дошта бошад, масалан, дар таваллудҳои пешинаи худ бист рӯз нифос дидааст, дар ин таваллудаш низ бист рӯзи он нифос ва боқӣ истиҳоза мебошад. Агар одати муайяне надошта бошад, чиҳил рӯзи он нифос ва бақия истиҳоза мебошад.

**23.** Ҳукми истиҳоза ба монанди хунест, ки аз бинӣ ё заҳме ба таври доимӣ берун меояд. Чунин зане намозу рӯзашро бояд ба ҷо оварад ва бо вай муқорабат низ ҷоиз аст.

**24.** Аҳкоми истиҳоза низ ба монанди аҳкоми маъзур аст. Зани истиҳозабинанда бояд барои ҳар вақт намоз вузӯи нав бигирад.

### Аҳкоми маъзур

Шахсоро маъзур мегӯянд, ки бинобар иллате яке аз шиканандаҳои вузӯи бардавом аз вай хориҷ мешавад ва ҳеч гоҳ наметавонад бо покӣ намозеро ба ҷой оварад.

Зане, ки ҳама вақт хунаш ҷорӣ мешавад ва ҳамчунин касе, ки ҳамеша пешобаш мечакад ва ё шахсе, ки хуни бинишӣ ҷорӣ аст ва низ дигар афроди маъзур бояд барои ҳар намозе вузӯи намоянд ва ҳар қадар, ки ҳоҳанд, метавонанд бо он вузӯи намози фарз ё нафл бихонанд.

Вузӯи афроди маъзури номбурда то баромадани вақти намоз идома дорад ва бо баромадани вақти намоз вузӯи эшон ботил мешавад.

### Баъзе масоили маъзур

**1.** Агар дар миёнаи вақт, ки вузӯи шахси маъзур боқӣ аст, яке дигар аз шиканандаҳои вузӯи, ғайри узри қаблан доштааш, ба вучуд биояд, вузӯаш мешиканад. Бояд вузӯи нав бигирад.

**2.** Агар шахси маъзур вақти бомдод вузӯи гирифта бошад, бо баромадани офтоб вузӯаш мешиканад. Агар баъд аз баромадани офтоб вузӯи гирифт, метавонад бо он вузӯи намози пешинашро бигузорад, зоро вузӯи шахси маъзур бо баромадани вақт мешиканад, на бо даромадани вақт. Бинобар ин, ҳамин ки вақти намози пешин ба охир расид, муддати вузӯи вай низ ба охир мерасад.

**3.** Дар бадани шахс заҳмest, ки хун ё зардоб ҳамеша аз он ҷараён дорад, агар ин шахс вузӯи гирад, он гоҳ ҷаро-

ҳати дигаре ба вай расад ва аз он низ хун ба ҷараён афтад, вузӯаш мешиканад.

**4.** Одам бо ин узрҳо вақте маъзур шуморида мешавад, ки вақти як намози комил бар вай бигзарад ва хун ё зардоб ё гайри он ҳамчунин дар ҷараён бошад, яъне он қадар фурсат наёбад, ки намозашро дар он бо вузӯ бигузорад. Вале агар ин фурсат барояш мусассар бошад, вайро маъзур гуфта намешавад ва ҳукми маъзур дар ҳаққи вай ҷорӣ на-мегардад. Албатта, дар фурсатҳои дигар ба таври доимӣ ҷо-рӣ будани хун шарт нест, балки барои маъзур шумурда шудани шахс ҳамин қадар кофӣ мебошад, ки хун гоҳе ҷорӣ бошад ва гоҳе биистад.

**5.** Агар чанд дақиқае аз вақти намози пешин гузашта, ки хун ё зардоб ва ё ҳар чизи дигаре дар ҷараён афтод, бояд то лаҳзахои охири вақт интизорӣ бикашад. Агар узри номбурда бозистод, вузӯ гирифта, намозашро бихонад ва агар наистод ҳам, вузӯ гирифта намозашро бихонад. Сипас дар вақти аср агар пайваста ҷорӣ бошад ва ҳеч гоҳ наистад, он вақт шахс маъзур дониста мешавад ва аҳкоми маъзур дар ҳаққи вай собит мегардад. Вале агар дар вақти аср узри мазкур (хун, зардоб ва гайра) аз ҷорӣ шудан боз-монд, дар ин сурат маъзур шумурда намешавад ва намози пешинро бояд қазо биёварад.

**6.** Шахси маъзур агар ба иллати дигаре ғайр аз узраш вузӯ гирифт ва баъд аз вузӯ узраш аз нав ба вучуд омад, бояд аз нав вузӯ бигирад.

**7.** Агар хун ё пешоб ва гайра аз шахси маъзур ба ли-босаш рехт, нигоҳ кунад: Агар пеш аз пурра гузоштани намоз дубора мерезад, шустани он зарурат надорад, вале агар гумон меравад, ки ба ин зудӣ намерезад, шустани он лозим аст.



## *Фасли нӯҳум*

### НАЧОСАТҲО ВА ПОК КАРДАНИ ОНҲО

**Наҷосат** – иборат аст: а) аз тамоми палидиҳое, ки шариат ба нопокии (наҷис будани) онҳо ҳукм намудааст ва б) ҳамчунин, аз қарор доштани инсон дар ҳолате, ки аз назари шариат нопок дониста мешавад. Наҷосатҳои навъи аввал аз назари шариат наҷосатҳои ҳақиқӣ номида мешаванд ва агар бадан, либос ва ҷои намози шахсе ва ё дигар ҷизҳои покиза ба онҳо олуда гарданд, нопок мегарданд ва бояд аз он пок сохта шаванд. Навъи дуюм бошад, наҷосати ҳукмӣ ба шумор меравад ва шахс вақте дар он ҳолат қарор гирад, шаръан бояд худро пок созад.

Пас наҷосат бар ду навъ – а) ҳақиқӣ ва б) ҳукмӣ чудо мешавад.

#### Наҷосати ҳақиқӣ

**Наҷосати ҳақиқӣ:** иборат аз палидӣ ва нопокие аст, ки шахси мусалмон бояд худ ва ҳар он чиро, ки наҷосат ба вай расидааст, пок созад.

##### *Наҷосати ҳақиқӣ ду қисм аст:*

а) Наҷосати ғализа ва б) наҷосати хафифа.

а) **Наҷосати ғализа** – иборат аз он навъи наҷосатҳоест, ки нопок будани онҳо бо далелҳои қатъӣ собит гардидааст ва ҳеч шакку шубҳае дар онҳо вуҷуд надорад.

Тамоми ҷизҳое, ки бо хориҷ шудани онҳо аз бадани инсон вузӯаш мешиканад ва ё ғусл бар вай воҷиб мегардад, ба монанди бавл (пешоб), гоит (аҳлот), оби манӣ, маҳӣ, вадӣ, риму зардоб, қайе (истифроғе), ки даҳонро пур

созад, хуни ҳайз, хуни нифос ва хуни истиҳоза начосати гализа ба шумор мераванд. Ҳамчунин саргин ва оби даҳони (лӯъоби) даррандагон, саргини тамоми ҳайвонот ва ҷонварон, саргин ва оби даҳони саг, хуни рехта (мак), ҳайвони ҳудмурда (гӯшт ва пӯсти он), пешоби ҳайвоноте, ки гӯшти онҳо ҳӯрда намешавад, шароб (арақ) ва гайра дар начосати гализа дохил мебошанд.

**б) Начосати хафиға** – иборат аз он навъи начосатҳоест, ки ба нопок будани онҳо яқин ҳосил нагардидааст ва начас будани онҳо ба таври қатъӣ собит нашудааст, зеро дар баробари далелҳое, ки бар начас будани онҳо далолат мекунанд, далелҳои дигаре низ вучуд доранд, ки бар покии онҳо далолат мекунанд. Бинобар ин, аҳкоми ин начосатҳо аз аҳкоми начосатҳои навъи аввал сабуктар аст.

Дар начосати хафиға, ки ҳукмаш сабуктар аст, бавли (пешоби) ҳайвоноте, ки гӯшташонро ҳӯрда мешавад, ба монанди гов, шутур, гӯсфанд, асп ва гайра ва пасафкандаи (ахлот) паррандаҳое, ки гӯшташон ҳӯрда намешавад, дохил мешаванд. Аммо пасафкандаи паррандаҳое, ки гӯшташон ҳӯрда мешавад, пок ва тоҳир аст, ба ҷуз пасафкандаи мурғ, мурғобӣ ва гоз, ки начосатҳои гализа ба шумор мераванд.

Фарқ миёни начосати гализа ва хафиға дар он аст, ки агар начосати гализа дар либос ё бадани намозгузор ба андозаи як дирҳам ва ё камтар аз он расида бошад, намози ўбо кароҳият ҷоиз мешавад.

Вале агар начосат хафиға бошад, ҳаҷми ками он мавриди бахшудагӣ қарор гирифтааст ва агар миқдори то камтар аз ҷаҳор як ҳиссаи либос ва ё бадани намозгузорро иҳота карда бошад ҳам, намоз хондан бо он боке надорад.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Дар бораи ин ки начосати хафиға аз ҷаҳор як ҳиссаи тамоми либос ва баданро фаро гирифта бошад, муоф аст ва ё аз ҷаҳор як ҳиссаи қисме аз пораҳои либос, ба монанди остин, доман ва гайра (ва ё узве

Ва аммо ҳар гоҳ начосати ғализа аз миқдори як дирҳам бештар бошад ва ҳамчунин, начосати хафиға ба қадре бисёр бошад, ки ба андозаи чаҳоряқ ҳиссаи либос ё бадани намозгузорро ихота намуда бошад, дар ин сурат намоз гузоридан бо онҳо ҷоиз намебошад.

### Тариқаи поксозии чизҳои начис

**1.** Агар он начосат қобили дидан бошад, ба монанди хун, саргин ва гайра поксозияш ба василаи ҳар моеъе, мисли об, гулоб, сирко ва чизҳое аз ин қабил сурат мегирад, то он ки айн ва ҷирми он начосат аз миён равад.

Баъзе вақтҳо дур соҳтани асар (пай, доғ ва бӯй)-и начосат мушкил мегардад, ки дар ин ҳолат боқӣ мондани он асар боке надорад.<sup>1</sup>

**2.** Агар он начосат қобили дидан набошад, ба монанди пешоб, оби начис ва гайра бояд се бор шуста, онро фишурад (бичафад). Вале агар имкони фишурдан вучуд надошта бошад, баъди ҳар бори шустан бигзорем, ки тарии он то охирин қатра битаровад.

Начосати ҳақиқӣ аз бадан, ҷома ва дигар ашё бо об ва бо ҳар навъ моеъоти поке, ки бо онҳо метавон начосатро дур соҳт, ба монанди сирко, оби гул (гулоб) ва гайра, пок

аз аъзои баданро, ба монанди даст, по, сар ва гайра) дар поварақи «Ҳидояи шариф» ду ривоят омадааст. Дар як ривоят аз чаҳор як ҳиссаи тамоми либос (ва бадан)-ро қавли саҳех гуфтааст ва дар ривояти дигар бинобар ваҷҳи эҳтиёт аз чаҳор як ҳиссаи қисме аз пораҳои либос (ва узве аз аъзои бадан)-ро саҳехтар дониста ва фатвои аксари машоҳиро бар ҳамин қавл гуфтааст. Ривояти яқумро аз «Музмарот» ва ривояти дуюмро аз «Кирмонӣ» овардааст. («Ҳидоя». Ҷ. 1. – С. 132).

<sup>1</sup> Паёмбар (с) дар бораи хуни ҳайзе, ки ба либос расидааст, мефармояд: «*Онро бишӯй ва дар он намоз бихон*». *Пурсида шуд, ки: Ҳарчанд асари хун аз он дур нашиуда бошад?*, фармуд: «*Шустани хун туро кифоя аст ва боқӣ мондани асари он дигар бароят зараре надорад*». (Сунани Абӯдовуд, 365; Муснади имом Аҳмад, 8549, 8716. Ҷ. 3. – С. 52, 78; Сунани Куброи Байҳақӣ, 4218. Ҷ. 3. – С. 403).

мегардад, vale бо ин моеъот вузӯ гирифтан ҷоиз нест.

**3.** Агар начосат манӣ бошад, онро дар ҳолати тарӣ танҳо бо шустан пок сохта мешавад, vale агар хушк шуда бошад, бо молида пок кардани он ҳам метавон иктифо намуд.<sup>1</sup>

Либос дар сурате ба шакидани манӣ пок мегардад, ки манӣ гафс, чирмдор ва хушк шуда бошад. Аммо агар манӣ гафсу чирмдор набошад, чуз бо шустан пок намегардад, чи тар бошад, чи хушк. Он ҳам ба шарте ки ба пешоб омехта нагашта бошад. Агар чунин бошад, чуз бо шустан пок намегардад.

**4.** Агар пойафзол начис гардида ва он начосат аз қабили ғоит, хун ва ҳар чизе, ки айнаш монданӣ аст, бошад, поксозии он ба ин тариқа аст, ки онро ба замин бимолад, то айни он аз байн биравад ва агар начосат инчунин набошад, яъне аз қабили бавл, шароб ва ҳар чизи беайн (бечирм) бошад, дар ин ҳолат танҳо бо шустан пок сохта мешавад.

**5.** Ҳар гоҳ ашёе, мисли корд, шамшер, шиша ва ғайра начис гарданд, барои поксозиашон бо масҳ қашидан ба рӯи онҳо ё чанд бор ба замин шакидани онҳо ба тавре ки айни начосат дур шавад, метавон кифоя намуд.

<sup>1</sup> Оиша (р) мефармояд: «*Маниро аз либоси расули Худо (с), вақте хушк мебуд, (бо дастам) шакида тоза мекардам ва вақте тар мебуд, онро шуста пок месохтам*». (Сунани Доруктнӣ, 3. Ҷ. 1. – С. 125. Муснади Баззор (Ал-баҳру-з-захҳор).

Ҳамин тавр, аз Оиша (р) ривоят шудааст ки: «*Маниро аз либоси расули Худо (с) шакида пок мекардам*». (Саҳеҳи Муслим, 667; Сунани Абӯдовуд, 372; Сунани Насой, 295, 296, 297, 299; Муснади имом Аҳмад, 24415, 24487, 25250, 25493, 25733. Ҷ. 7. – С. 180, 191, 304, 341, 375; Мӯъчаму-с-сағир, 1184. Ҷ. 1. – С. 488; Сунани Куброи Байҳакӣ, 4267, 4269, 4270, 4273. Ҷ. 3. – С. 418, 419, 420).

Дар баъзе ривоятҳо аз Оиша (р) омадааст, ки: «*Паёмбар (с) вақте маини хушкиударо дар либоси худаи ва ё дар либосҳои болонӯши яке аз мөмедиҳ, онро (бо дасташ) шакида пок мекард*». (Саҳеҳи Ибни Хузайма, 294. Ҷ. 1. – С. 149; Мӯъчаму-л-авсат, 6664. Ҷ. 7. – С. 29).

**6.** Пок ва тохир шудани замин (ва ҳар чизе, ки дар рӯи замин рӯидааст) аз начосате, ки ба он мерасад, ин аст, ки он начосат бар асари боду ҳаво ё тобиши офтоб хушк гардад ва дур шавад. Дар ин сурат намоз гузоридан дар болои он ҷоиз мебошад, vale таяммум кардан бо он ҷоиз нест.

Дар тамоми мавридиҳои шумораи 3, 4, 5 ва 6, ки ба тариқаҳои сабуктар ва табиӣ пок гардидани чизҳо аз начосатҳои гуногун баён гардида ва барои покии онҳо кофӣ дониста шудааст, обро ҳам метавон истифода кард ва онҳоро пок соҳт. Масалан, замине, ки дар он пешобе рехтааст ва ё саргине афтодааст, бо пошидани ду-се сатил об пок мегардад. Асари начосатро замин ҳамроҳи об фурӯ мекашад.<sup>1</sup> Дар ин сурат, вақте айни начосат дур гардад, он қитъаи замин ҳам барои намоз ва ҳам барои таяммум пок мегардад.

<sup>1</sup> Дар «Ҳидоя» омадааст: Агар ба замин начосате расад ва дар зери таъсири ҳарорати офтоб хушк шуда, асараш аз байн биравад, намоз дар он қитъаи замин ҷоиз мегардад, vale таяммум ҷоиз намебошад, зеро покии хоки сатҳи замин машрут ба наssi китоб собит гардидааст ва он покиро ба он чӣ ба ҳадис собит гардидааст, фароҳам оварда намешавад. (Ба таври ҳулоса).

Дар «Кифоя» (174/1) ва дар «Ҳулоса» дар бораи начосате, ки ба замин расида ва ҳанӯз хушк нагаштааст, омадааст: Вақте пок соҳтани он қитъаи заминро биҳоҳад, ба он об рехта, сипас онро мешакад ва бо пораи пашме ва ё порчае онро хушк месозад. Се бор инро такрор менамояд ва замин бо ҳамин пок мегардад. Ва агар чунин накард, ба он оби бисёр мерезад, то начосат аз байн биравад ва ҳеч асаре (рангу бӯе) аз он бοқӣ намонад. Бо ҳамин пок мегардад.

Агар замин ба андозае нарм ва ковок бошад, ки начосатро ҳамроҳи об бичабад (фурӯ қашад) ва ҳеч асаре аз начосат дар рӯи замин бοқӣ намонад, замин пок мегардад. Агар замини начосатолуд нарм набошад, vale як тарафи он каме пасттар бошад, ки об начосатро шуста барад, ҳатто ба андозай зироъе ҳам агар ҳаракат намояд, ҳам замин пок мегардад ва ҳам об ҳукми оби ҷориро ба худ мегирад.

Ё ҳамон ҷоero, ки начосат ба он расидааст, бо бел гирифта, дур партояд, замин бо ҳамин пок мегардад. (Баргирифта аз сахифаҳои 368, 370 ва 371 «Эълоу-с-сунан»).

Пўсти худмурдае, ки ба василаи даббоғӣ шудан пок мегардад ва намоз бар болои он ҷоиз мешавад, агар аз он пўст машке барои обгирӣ бисозанд, оби он пок ва вузӯ ба он ҷоиз аст.

### Тафсили баъзе масоили поксозии начосатҳо

1. Ҳамон гуна ки баён гардид, ҳар ду навъи начосатҳо (ғализа ва хафиға) боз ба ду қисмат тақсим мешаванд: рақиқа (тунук) ва қасифа (ғағс ва ҷирмдор) ё айнаш дидашаванда ва диданашаванда ва ҳар қадом бар асоси ғағсӣ ва тунукии худ дар мавридҳои гуногун ҳукмҳои хоси худро дорад.

2. Начосати ғализа агар рақиқ (тунук) бошад ва бадан ё либос ба он олуда шавад, ба андозай қағи даст ва камтар аз он муъоф (бахшуда) аст, яъне бидуни шустан намоз ҷоиз аст, ҳарчанд шустан бехтар аст. Агар аз андозай қағи даст бештар бошад, шустани он воҷиб аст. Вале агар қасиф (ғағс ва ҷирмдор) бошад, ҳамон гуна ки гуфта шуд, ба андозай як дирҳам (ба миқдори шаш нахӯд) ва ё камтар аз он муъоф ва бештари аз он бояд шуста шавад.

3. Агар дар об начосати ғализа афтод, об ҳам начиси ғализ мегардад, агар начосати хафиға афтод, об начиси хафиғи мегардад, начосат хоҳ кам бошад, хоҳ зиёд.

4. Агар либос бо равғани начис олуда гардад ва он ба миқдори камтар аз қағи даст бошад, вале баъдтар гудохта (гарм гашта), зиёд гардад, то замоне ки кам буд, боке надошт ва вақте зиёд гашт, шустани он воҷиб мегардад.

5. Хуни моҳӣ, магас ва кирм начис нест.

6. Агар бавл (пешоб) ба андозай сарҳои сӯзан реза-реза бар либос ё бадан пошад, муъоф аст.

7. Агар начосат ба фаршҳои бузург, зарфҳо ва ғайра, ки онҳоро фишурда намешавад, бирасад, он гуна ки баён гардид, бояд аввал шуста ва гузошта шаванд, то қатраҳои

оби он аз чакидан биистад. Се бор ба ҳамин тариқ шуста шаванд.

8. Ҳар чизи равон (моеъ) ва пок начосати ҳақиқиро пок месозад, мисли сирко, гулоб ва гайра, ба истиснои равган, шир ва дигар чизҳои ҷарб.

9. Бадан ва либос аз начосатҳо танҳо ба шустан пок мешаванд.

10. Ҳар санг ва хиште, ки ба замин фурӯ рафта бошад, покшавии он ҳукми покшавии заминро дорад, яъне бо ҳушк гаштан ва аз байн рафтани бӯи начосат пок мегардад.

11. Санг ва хиште, ки дар рӯи замин афтода бошад, бидуни шустан пок намешавад.

12. Корд ва дигар абзорҳои начис, агар ба оташ андохта шаванд, пок мешаванд.

13. Агар кулолгарон аз хоки начис кӯза ё коса ва ё дигар зарфҳо соҳта бошанд, пас аз берун овардани онҳо аз қураи оташ (пас аз пур мондан) пок мегарданд.

14. Асал, шир ва ё равған, агар ба сабаби афтодани начосати касиф (чирмдор) нопок шаванд, ба андозаи он об реҳта, онро то замоне бичӯшонанд, ки он аз таркибаш тамом гардад. Ин корро се бор такрор намоянд, пок мешавад.<sup>1</sup>

15. Агар порча ва ё либос ба ранги начис ранг карда шавад, бояд то берун омадани оби соғ шуста шавад, он гоҳ пок мегардад.

16. Оташ, хокистар ва дуди чизи начис пок ҳастанд.

<sup>1</sup> Ривоят шудааст, ки: «Расули Ҳудо (с) дар бораи равғане, ки дар он муши афтода ва мурда буд, пурсида шуд. Фармууд: *Муши ва равғани атрофаширо бардошта партоед ва равғанатонро бихӯред*». (Саҳехи Бухорӣ, 235, 236, 5538, 5540; Сунани Абӯдовуд, 3841, 3842; Сунани Тирмизӣ, 1798; Сунани Насой, 4269, 4270, 4971).

Баъзе уламо ин тавсияи расули Ҳудо (с)-ро ба таври мутлақ ҳам дар равғани моеъ ва ҳам дар равғани ҷомид (яҳ) ҷоиз донистаанд, вале баъзехо онро танҳо дар бораи равғани ҷомид (яҳ) гуфтаанд. Пас равғани моеъ ба он сурате ки дар матн зикр шудааст, пок соҳта мешавад.

Яъне начосат бо сўхтан дар оташ пок мегардад, ба монанди тапак ва саргини ҳайвонот, ки пас аз сўхтан хокистари онҳо пок аст.

17. Фарш (қолин, намад ва гайра) вақте як гўшай он начис шавад ва бакия пок бошад, дар он гўшаҳое, ки начосат ба онҳо нарасидааст, намоз хондан чоиз мебошад.

18. Пас аз шустани пой агар бар замини начис роҳ бирравад ва асари қадамаш (пай поящ) бар замин бимонад, пой начис намешавад, магар он қадар тар шавад, ки хок ё гил (лой) бар поящ бичаспад, ё асари начосат (ранг ва бўй он) бар поящ зохир шавад.

19. Агар бар фарши начис бихобад ва ба андозае арак кунад, ки либос ва баданаш тар шавад, либос ва баданаш то замоне ки начосат ё асари он бар онҳо дига нашавад, пок ҳастанд.

20. Агар ба дасту пои худ хинои начисро бандад, се бор дасту пояшро бишўяд, пок мешаванд, ҳарчанд ранги ҳино бар онҳо боқӣ бимонад. Агар сурмаи начисро дар чашмаш кашад, то замоне ки он аз чашмаш берун наомада бошад, шустанаш зарурат надорад.

21. Агар сари худро бо равғани начис чарб кунад, бо се бор шустан пок мешавад.

22. Агар саг ба орде даҳон занад, то чое, ки тарии оби даҳонаш расидааст, партофта шавад, боқимондаи он пок аст. Агар ба ҳамир даҳон занад, чои даҳонзадаашро партоянд, боқӣ пок аст.

23. Оби даҳони саг начис аст, на бадани саг. Бинобар ин, агар саг худро ба либос ё бадани кассе бимолад, тар ҳам бошад, начис намешавад, ҷуз ин ки начосати зоҳире бар бадани вай бошад.

24. Берун шудани бод пас аз истинчо, агар чи чои он хушк нашуда бошад ҳам, либосро начис намесозад.

25. Либоси начисеро ҷафида, дар миёни либосҳои пок гузорад ва ё ҳамаи онҳоро якчоя ба бугчае бандад, агар бо бори дуюм фишурда шудан аз он об берун ояд, дар ин су-

рат либоси покро начис мегардонад, vale агар бо фишурдани дуюмбора об берун наояд, боке надорад. Агар об начакад, vale дастро тар намояд, дар ин сурат низ либоси пок начис мешавад.

26. Як тарафи тахта начосатолуд бошад ва тарафи дигараш пок, агар тахта он қадар гафс бошад, ки онро метавон аз миёна ду қисмат намуд, бар тарафи поки он намоз ҷоиз аст, vale агар на бо ин гафсист, намоз бар он тарафаш низ ҷоиз нест.

27. Агар кампал (одеяло) ё чодар ва монанди онҳо аз ду қабат (астару авра) иборат бошанд ва як қабати он начосатолуд шуда бошад, дар сурате ки ба ҳам дӯхташуда набошанд, бар қабати дигари он намоз ҷоиз аст, vale агар бо ҳам дӯхта шуда бошанд, ҷоиз намебошад.

Агар начосат тағиیر ёбад, ба монанди начосате, ки дар кони намак ва ё ҷойҳои маҳсуси коркарди намак афтода, пас аз муддате дар натиҷаи таъсири химиявии намак аз байн биравад ва ба намак табдил ёбад, пок мегардад. Ҳамчунин ҳайвони худмурда ва ё ҳарҳои намаккашон ки дар кони намак бимиранд ва ба намак табдил ёбанд, пок мегарданд ва он намак пок аст.

Аз миёни ҳайвоноти худмурда, ки гӯшт ва пӯсти онҳо начис мебошад, худмурдаи моҳӣ ва малаҳ истисно шудаанд. Абдуллоҳ ибни Умар (р) ривоят мекунад, ки паёмбар (с) фармуд: «*Ду навъи худмурда ва ду навъи хун барои моҳалол гардонида шудаанд: Худмурдаи моҳӣ ва малаҳ ва ҷигар ва испурз*» (яъне ду узви тасфияи хун дар ҳайвонот).<sup>1</sup>

Устухон, шоҳ, сумб, пашм ва пари ҳайвон ва паррандаи худмурда, дар сурате ки ҷарбӣ ва равғани он ҳайвон дар онҳо сироят накарда бошад, пок ҳастанд. Зуҳрӣ дар бораи устухони ҳайвоноти худмурдае чун фил ва гайра

<sup>1</sup> Муснади имом Аҳмад, 5690. Ҷ. 2. – С. 230; Сунани Куброи Байҳақӣ, 1244. Ҷ. 1. – С. 430. Байҳақӣ исноди онро саҳех гуфтааст. 1245. Ҷ. 1. – С. 430; Шуъабу-л-имон, 5627. Ҷ. 5. – С. 20.

мегўяд:

*«Афроде аз уламои салафро дидам, ки бо он (устухони ҳайвоноти мурда) шона мекарданд ва дар он равган нигаҳдорӣ мекарданд ва дар ба кор бурдани он гуноҳе намедиданд».*<sup>1</sup>

## Наҷосати ҳукмӣ

**1. Наҷосати ҳукмӣ** – иборат аст аз қарор доштани инсон дар ҳолате, ки намоз барояш раво намебошад. Ин навъи наҷосатро «ҳадас» низ мегўянд. Яъне дар мавқеи ҷанобат ва ҳайзу нифос як ҳолати дарунчисмоние барои инсон рӯй медиҳад, ки аз назари шариат ҳукми нопокро мегирад ва рӯху маъни ӯ дар дараҷае аз бетаҳоратӣ ва нопокӣ қарор мегирад, ки хузури вай ба даргоҳи Худованд барои ибодат бо он ҳол ноҷоиз дониста шудааст ва бояд худро барои ин амр пок гардонад.

**Наҷосати ҳукмӣ ё ҳадас ба ду қисм тақсим мешавад:**

**а) Ҳадаси акбар (бузург):** Он рӯй додани як ҳолати дарунчисмоние барои инсон аст, ки гуслро бар вай вочиб мегардонад ва гузоридани намоз барояш дар он ҳолат ҷоиз намебошад. Он ҳолатро ҷанобат мегўянд. Тиловати Қуръон аз ёд низ дар он ҳолат ҷоиз намебошад. Ҳайзу нифос ба наҷосати ҳукмӣ дохил мешаванд ва дар аксари мавридиҳо аҳкоми онҳо бо аҳкоми ҷанобат якест, вале ба онҳо ҳадас гуфта намешавад.

**б) Ҳадаси асгар (хурд):** Он қарор доштани инсон дар дараҷае аз бетаҳоратӣ (нопокӣ) аст, ки барояш вузӯ гирифтан вочиб мебошад. Онро бевузӯгӣ мегўянд.

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, боби наҷосатҳое, ки дар равған ва об меафтанд. Бухорӣ онро дар таълиқоти худ пеш аз ҳадиси 235-ум зикр кардааст. Суннани Куброи Байҳакӣ, 20173, 20174. Ҷ. 14. – С. 372, 373.

## Одоби қазои ҳочат

Расули Худо (с) мефармояд: «*Воқеан ҳам, ман барои шумо ба манзалаи падаре ҳастам, ки (тамоми чизро) ба шумо таълим медиҳам. Пас ҳар касе аз шумо вақте барои қазои ҳочати худ меравад, набояд рӯй ё пушти худро ба сӯи қибла намояд (набояд рӯ ба қибла ё пушти ба қибла бинишинганд) (ва пас аз қазои ҳочат ҳангоме худро бо чизе хушк менамояд) набояд он корро бо дасти росташ анҷом дихад.*

*Расули Худо (с) дар ин кор ба санги амр мекард ва аз истифодаи саргини (ҳайвонот) ва устухонҳои пӯсида нахӣ менамуд».<sup>1</sup>*

Шариати ислом, чӣ тавре дар зимни иршоди падарони ҳазрати паймбар (с) мебинем, инсонро дар тамоми аъмоли хурду бузург, ки ба гунае ба зиндагонии ў бастагӣ доранд, ҳатто дар қазои ҳочаташ ба риояи як силсила одоб ва дар камоли зебой анҷом додани он (яне ба шинохт ва риояи эстетикаи ҳар кор) тавсия менамояд. Инак, порае аз одоби қазои ҳочат:

1. Барои қазои ҳочат, агар ҳочатхонае дар наздикиҳояш вучуд надошта бошад, ҷое хилват ва дур аз ҷашми мардумро ихтиёр намояд, то табъи бинанда хира нагардад ва ҳолатхое аз боду бӯи ҳочати ў аз дигарон пӯшида монад.<sup>2</sup>

2. Барои қазои ҳочат макони нарм ва ҳамидаэро интихоб намояд, то зарраҳои пешобаш бо бархӯрдан ба за-

<sup>1</sup> Сунани Абӯдовуд, 8; Сунани Насой, 40; Сунани Ибни Моча, 313; Сунани Доримӣ, 679. Ҷ. 1. – С. 182; Саҳехи Ибни Ҳибон, 1431, 1440. Ҷ. 4. – С. 279, 288; Саҳехи Ибни Ҳузайма, 80. Ҷ. 1. – С. 43; Муснади имом Аҳмад, 7321, 7361. Ҷ. 2. – С. 489, 494; Сунани Куброи Байҳақӣ, 433, 434, 500, 549. Ҷ. 1. – С. 159, 179, 197.

<sup>2</sup> Ривоят шудааст, ки: «Паймбар (с) вақте барои қазои ҳочат мебаромад, ҷандон дур мерафт, ки касе ўро намедид». (Сунани Абӯдовуд, 1, 2. Ба ҳамин маъно ҳадиси дигаре дар Сунани Тирмизӣ, 20, Сунани Насой, 17 ва Сунани Ибни Моча, 331, ривоят шудааст).

мин ба бадан ва либосаш напошанд.<sup>1</sup>

**3.** Ҳар чизеро, ки дар он номи Худованд вучуд дошта бошад, то анҷоми қазои ҳочаташ канор бигузорад. Ривоят шудааст, ки расули Ҳудо (с) дар ин гуна мавридҳо ангуштарии худро, ки дар нигини он «*Мұхаммадун расуллұх*» нақш гардида буд, берун меовард.<sup>2</sup>

**4.** Пеш аз даромадан ба ҳочатхона ва пас аз расидан ба ҷои қазои ҳочаташ, агар дар саҳро ё фазои боз бошад, ин дуъоро бихонад: «*Аллоҳумма инни аъзузы бика мина-л-хубси ва-л-хабоиси*» (Ҳудоё, аз тамоми палидиҳо ва нопокиҳо ва ё аз тамоми ҷинҳои палиди нару мода ба Ту паноҳ мебарам).<sup>3</sup> Пеш аз хондани дуъои мазкур «*Бисмиллах*» бигүяд.

Аз Алӣ (р) ривоят шудааст, ки паёмбар (с) фармуд: «*Сатр ва парда миёни дидай ҷин ва аврати одаме, ки даст ба хок меравад, ин аст, ки «Бисмиллах» бигүяд*».<sup>4</sup>

**5.** Бо пои чапаш (бо пеш гузоштани пои чапаш) ба ҳочатхона равад ва бо пои росташ берун ояд.

**6.** Пас аз нишастан барои қазои ҳочат, каме бештар ба пои чапи худ такя намояд, зеро ин ҳолат дар осонтар берун шудани ҳочат ба ўқумак мекунад.

**7.** Дар сўроҳ пешоб накунад, зеро ин кор ба ҳашарот ва ҷизҳои дигаре, ки дар сўроҳҳо зиндагӣ мекунанд, озор

<sup>1</sup> Паёмбари акрам (с) мефармояд: «*Вақте касе аз шумо қасди пешоб намояд, барои он ҷои муносибера ҷустуҷӯ ва интиҳоб намояд*». (Сунани Абӯдовуд, 3. Ба ҳамин маъно дар таълиқоти Тирмизӣ бар ҳадиси 20-ум ривояти дигаре низ омадааст).

<sup>2</sup> Сунани Абӯдовуд, 19. Абӯдовуд онро ҳадиси мункар гуфтааст. Сунани Тирмизӣ, 1746. Тирмизӣ онро ҳадиси сахехи ғарib гуфтааст. Сунани Насоӣ, 5228; Сунани Ибни Моча, 303.

<sup>3</sup> Ривоят шудааст, ки: «*Паёмбар (с) вакте ба ҳалоҷо доҳил мешуд, «Аллоҳумма, инни аъзузы бика мина-л-хубси ва-л-хабоиси» мегуфт*». (Саҳехи Бухорӣ, 142, 6322; Саҳехи Муслим, 829; Сунани Абӯдовуд, 4, 5; Сунани Тирмизӣ, 5, 6). Ин ҳадис бо лафзи «*Аъзузы биллоҳи мина-л-хубси ва-л-хабоиси*» низ ривоят шудааст.

<sup>4</sup> Ҳадиси сахех [Саҳехи Ҷомеъу-с-сағир, 3611]. Сунани Тирмизӣ, 606; Сунани Ибни Моча, 297.

мерасонад.<sup>1</sup>

**8.** Аз қазои ҳочат дар сояи дараҳтон, роҳи рафту омад ва гузаргоҳҳои мардум, наздики ҷоҳу чашма ва зери дараҳтони мевадиҳанда, дар гӯристонҳо, дар ҷойҳои ҷамъшавӣ ва нишасти мардум ва гайра парҳез намояд. Паёмбар (с) мефармояд: «*Аз ду чизе, ки боиси лаънат мешаванд, парҳез намоед. Гуфтанд: Эй расули Ҳудо (с), он ду қадоманд? Фармуд: Он касе, ки дар роҳи мардум ва ё дар сояе, ки менишинанд, қазои ҳочат менамояд.*»<sup>2</sup> Боз мефармояд: «*Аз қазои ҳочат дар наздикии ҷашмаҳо, гузаргоҳҳои мардум ва сояи дараҳтон парҳез намоед*».<sup>3</sup>

**9.** Дар аснои қазои ҳочат беузр сухан гуфтан макрӯҳ аст.<sup>4</sup>

**10.** Дар аснои қазои ҳочат ва дар аснои истинҷо ояти Қуръон хондан ва зикр намудан макрӯҳ аст.

**11.** Дар қазои ҳочат рӯ ба қиблა ё пушт ба қиблა нишастан макрӯҳи таҳримист. Бояд дасти рост ё чапи худро ба тарафи қиблა намояд.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Ривоят шудааст, ки: «*Паёмбар (с) аз пешоб кардан дар сӯроҳӣ нахӣ намуд*». (Сунани Абӯдовуд, 29).

<sup>2</sup> Ҳадиси саҳех: (Саҳехи Ҷомеъу-с-сағир, 110). Саҳехи Муслим, 269; Сунани Абӯдовуд, 25.

<sup>3</sup> Дар Сунани Абӯдовуд низ ҳадисе ба ҳамин маъно ривоят шудааст: «*Аз қазои ҳочат дар се ҷое, ки боиси лаънат (ва нафрин шудани одам) мегарданд, парҳез намоед: аз обгирҳо, аз миёнаи роҳ ва аз сояе, (ки ҷои нишаст ва ё дамгирии одамон мебошад)*». (Сунани Абӯдовуд, 26; Сунани Ибни Моча, 328; Муснади имом Аҳмад, 2710. Ч. 1. – С. 491; Сунани Куброи Байҳақӣ, 473. Ч. 1. – С. 171; Мӯъчаму-л-қабир, 247. Ч. 2. – С. 123; Мустадраки Ҳоким, 594. Ч. 1. – С. 273. Ҳоким исноди онро саҳех гуфтааст).

<sup>4</sup> Паёмбар (с) мефармояд: «*Вақте ду нафар дар аснои қазои ҳочат (ва) дар ҳоле ки авратҳояшон кушодааст, бо ҳам сухан мегӯянд, Ҳудованд ин кори онҳоро бад мебинад*». (Сунани Абӯдовуд, 15).

<sup>5</sup> Паёмбар (с) мефармояд: «*Вақте ба қазои ҳочат меравед, бо бавлу гоити худ рӯй ва ё пушт ба сӯи қиблा наоваред, балки ба ҷониби машриқ ва ё магриб бинишингед*». (Саҳехи Бухорӣ, 144, 394; Саҳехи Муслим, 608; Сунани Абӯдовуд, 7, 8, 9, 10; Сунани Тирмизӣ, 8; Сунани Насой,

**12.** Дар оби рокид (қарор) ва андак пешоб намудан низ макрӯҳи таҳримӣ аст.<sup>1</sup>

**13.** Дар гуслгоҳ пешоб намудан низ макрӯҳ аст.<sup>2</sup>

**14.** Дар ҳолати узр ва зарурат истода (рост) пешоб кардан ҷоиз аст, ба монанди фишори саҳти пешоб, нопокӣ ва ифлосии ҷои қазои ҳочат ва ғайра, вале беузр макрӯҳ мебошад.

**15.** Аз қатраҳои пешоб парҳез намояд. Ибни Аббос (р) ривоят мекунад, ки паёмбар (с) аз канори ду қабр гузашт ва фармуд: «*Соҳиби ин ду қабр дар азобанд. Албатта, ин азоби онҳо ба хотири иртикоби гуноҳи бузурге нест. Он гоҳ фармуд: Оре, аз он ҷиҳат аст, ки яке аз онҳо аз пешобаш парҳез намекард ва дигараши дар миёни мардум суханчинӣ мекард*».<sup>3</sup>

21, 22; Сунани Ибни Моча, 318).

Албатта, ин дар минтақаҳо мебошад, ки дар сурати ба сӯи шарқ ва ё ғарб нишастан тарафи рост ва ё чали одам ба сӯи қиблა меояд, ба монанди Мадина, Шом ва ғайра. Аммо дар сарзаминҳои мо ҳангоми қазои ҳочат бояд ба сӯи шимол ва ё ҷануб бинишинем, то дасти рост ва ё ҷаламон ба тарафи қиблა ояд.

<sup>1</sup> Паёмбар (с) мефармояд: «*Ҳеч қасе аз шумо дар оби рокид (истода)-е, ки онро дар вузӯаши ба кор мегирад, бавл накунад*». (Саҳехи Муслим, 655; Сунани Абӯдовуд, 69, 70; Сунани Тирмизӣ, 68; Сунани Насой, 35, 221, 397; Сунани Ибни Моча, 343, 344, 345).

<sup>2</sup> Паёмбар (с) мефармояд: «*Ҳеч қасе аз шумо дар гуслгоҳаш бавл (пешоб) нанамояд. Зоро аксари васвасаҳо аз он ба вуҷуд меоянд*». (Сунани Абӯдовуд, 27; Сунани Тирмизӣ, 21; Сунани Насой, 36; Сунани Ибни Моча, 304; Мустадраки Ҳоким, 595. Ҷ. 1. – С. 273. Ҳоким онро саҳех ва бар шарти Шайхайн гуфтааст).

<sup>3</sup> Саҳехи Бухорӣ, 216, 218, 1361, 1378, 6052, 6055; Саҳехи Муслим, 675; Сунани Абӯдовуд, 20, 21; Сунани Тирмизӣ, 70; Сунани Насой, 31, 2067, 2068; Сунани Ибни Моча, 347, 348). Дар идомаи ҳадис омадааст: «*Он гоҳ паёмбар (с) шохчаи хурмоеро ду тақсим карда, бар сари қабри онҳо шинонӣ*». Пурсида шуд, ки: Эй расули Ҳудо (с), ин корро ҷаро қардед? Гуфт: *Шояд аз азоби онҳо, то вақте (ин шохчаҳо) нахушкидаанд, сабук карда шавад*». Паёмбар (с), умуман, дар бораи ҳудро аз пешоб пок доштан зиёд таъқид намудааст.

Дар ҳадиси дигаре мефармояд: «*Худро аз бавл (пешоб) пок нигоҳ до-*

16. Пас аз қазои ҳочат ва берун шудан аз чои он (ҳочатхона ва гайра) «Ғуфронака» (*Худоёй, аз ту бахшиши меҳоҳам*) бигўяд.<sup>1</sup> Ҳамчунин, «Алҳамду ли-л-лоҳи-л-лаҳи аз-ҳаба ъаний ал-азо ва ъофоний» (*Худоро барои он ки нопокӣ ва ноҳушиӣ (ва зиёнҳои онро) аз ман дур соҳт ва оғиятро ба ман қарин гардонд, сипосгузорам*) бигўяд.<sup>2</sup>

### Истинҷо

Истинҷо ба маъни пок намудани худ пас аз қазои ҳочат мебошад. Истинҷо амали суннат буда, бо истифодай кулӯҳ, санг ва ё ашёи тохир (пок) анҷом дода мешавад. Аз истинҷо кардан бо устухон, саргин ва бо дасти рост бояд парҳез кард.<sup>3</sup>

*ред, зеро аксари азоби қабр аз (ҳамин нопокии) аз бавл аст».* (Сунани Доракутнӣ, 7, 9. Ҷ. 1. – С. 128; Мустадраки Ҳоким, 653. Ҷ. 1. – С. 293. Ҳоким онро саҳеҳ ва бар шарти Шайҳайн гуфтааст. 654. Ҷ. 1. – С. 293; Мӯъчаму-л-кабир, 11104, 11120. Ҷ. 11. – С. 66, 69; Сунани Куброи Байҳақӣ, 4242. Ҷ. 3. – С. 411).

<sup>1</sup> Оиша (р) мефармояд: «Паёмбар (с) вақте аз қазои ҳочат хориҷ мешиуд, «Ғуфронака» мегуфт». (Сунани Абӯдовуд, 30; Сунани Тирмизӣ, 7; Сунани Ибни Моча, 300).

<sup>2</sup> Сунани Ибни Моча, 301; Мусаннафи Ибни Абӯшшайба, 2, 4, 5, 6, 7. Ҷ. 1. – С. 12.

<sup>3</sup> Ривоҷт шудааст, ки паёмбар (с) ба Абӯҳурайра гуфт: «Бароям сангҳое биёвар, то худро пок созам ва устухон ва саргини хушк наовар». Вақте ба роҳ баромадем, пурсидам: Устухон ва саргин чӣ ҳолат доранд?, фармуд: «Онҳо ҳӯроки ҷинҳо мебошанд». (Саҳехи Бухорӣ, 155, 3860). Дар ривоҷти дигар омадааст: «Саргин нопок мебошад». (Саҳехи Бухорӣ, 156).

Дар ҳадиси дигаре паёмбар (с) аз: худро бо дасти рост хушк кардан, бо дасти рост истинҷо намудан ва дар об нафас кашидан наҳӣ кардааст, он чо ки мефармояд: «Вақте касе аз шумо пешоб кард, худро бо дасти рост хушк накунад, (ҳамчунин) бо дасти рост истинҷо нанамојад ва вақте об нӯшид, дар он нафас накашад». (Саҳехи Бухорӣ, 153, 154, 5630; Саҳехи Муслим, 612, 613, 614; Сунани Абӯдовуд, 31; Сунани Тирмизӣ, 15; Сунани Насой, 24, 25, 47, 48; Сунани Ибни Моча, 310).

Пас аз истинчо шустани мавзеъи он бо об мустаҳаб мебошад, vale ҳар гоҳ начосат микдори бештар аз як дирҳамро олуда карда бошад, дар ин сурат шустани мавзеъи истинчо вочиб мегардад.

Бо об шустани мавзеи начосатро пас аз истинчо дар истилоҳи илми фикқ истинко, яъне пок гардонидан мегӯянд, vale дар урфи мардуми мо бо номи мустаҳаб кардан шинохта шудааст.

Дар аснои истинчо, яъне мустаҳаб кардан рӯ ба сўи қибла нишастан ва ё пушт ба тарафи қибла намудан макруҳ аст.

**1. Истинчо бо чизҳои номбурда дар ҳолати маҳдуд будани начосат ҷоиз аст,** vale дар сурати мавҷуд будани об, ҳамон гуна ки зикр шуд, боз бо об шустани ҷои он беҳтар аст, зеро бо он чизҳо басанда кардан то андозае хилофи покӣ ва сафои мизоҷ (табъ) мебошад. Аммо дар сурати набудани об иктифо бо он чизҳо як ҳолати маҷбурий ва изтиори мебошад. Ба ҳар ҳол, агар начосат бештар аз ҷои хуручи (баромад) худро олуда созад, дигар ба ҷуз об ба чизе пок намегардад.

**2. Истинчо бояд дар ҷое анҷом бигирад,** ки аз ҷашми мардум дур бошад. Аввал ҳар ду дастро то банди дастҳо бишӯяд, сипас то замоне ки ба пок шудани худ итминон ҳосил намояд, он мавзеъро бишӯяд. Агар шахси васвосӣ бошад, се ё ҳафт бор ин амалро такрор намояд.

**3. Агар аҳёнан (гоҳе)** ҷое дур аз дидаи умум барои истинчи зан мавҷуд набошад, бидуни истинчо вузӯ бигирад ва намозашро бихонад.

**4. Вузӯ гирифтан ба боқимондаи оби истинчо ва ё баръакс,** ҷоиз аст.

**5. Обе,** ки дар истинчо ба кор рафтааст, начис ва нопок аст. Онро набояд бо оби мустаъмал иштибоҳ кард.

**6. Вақте аз хоб бармехезад,** то замоне ки дастҳояшро то банди даст нашустааст, набояд онҳоро ба зарфи об би-

занад.<sup>1</sup> Тариқи шустани дастҳо ин аст: Агар зарфи дигаре (обгир, ба монанди ялгу ва гайра) мавҷуд бошад, бо он аз обдон (зарфи бузурги обнигоҳдорӣ) миқдоре об бардошта, аввал дasti рост ва пас аз он дasti чапашро бишӯяд. Агар чунин обгире ёфт нашавад, дasti чапашро бо эҳтиёт ва ҳарчи камтар дохили об намуда, миқдоре об бардорад ва дasti росташро бишӯяд ва сипас бо дasti рост дasti чапашро бишӯяд.

Ин тартиби шустани дастон вақте аст, ки аз начосати зоҳирӣ пок бошанд, vale агар дастҳо ба начосати зоҳирие олуда бошанд, қатъан набояд онҳоро ба об бизанд. Зоро тамоми об начис мегардад, балки бо порча ё дастмоли поке об бардошта, бо қатраҳои обе, ки аз он мечакад, аввал дasti рост ва пас аз он дasti чапашро бишӯяд.

Чӣ тавре мебинем, ислом дар миёни покӣ (об) ва намоз пайванде ниҳода ва онро барои хузур дар боргоҳи ибодат шарт донистааст ва ба ин тартиб барномаи беҳдоштӣ (гигиенӣ)-ибодатиеро барои мӯъминон пешкаш намудааст. Мӯҳтавои аслии ин барномаи покизагӣ-ибодатӣ аз он иборат аст, ки бандай мӯъмин доимо пок ва барои хузур дар боргоҳи ибодат омода бошад. Ба ин маъно, ки ҳеч намозе бе покӣ раво намегардад ва ҳеч рӯзи банда бе панҷ вақт намоз нест.

Намозҳо низ ба тавре барномарезӣ шудаанд, ки вақтҳои ғуногуни ҳаёти инсонро дар шабонарӯз, аз субҳу нисфирӯзӣ, шомгоҳон ва то ҳангоми хоб дар партави баракоти худ фаро гирифтаанд. Пас бандай мӯъмин бояд бардавом пок, бо таҳорат ва дар беҳтарин ҳолати беҳдоштӣ (гигиенӣ) бошад.

Дини ислом риоя ва ичрои ин барномаи беҳдоштӣ-ибодатӣ ба отифаи неки инсонӣ ва хости ихтиёрии ӯ vogу-

<sup>1</sup> Тавсияи расули Ҳудо (с) дар ин бора дар мавзӯи «Оби рокид» ва поварақии марбут ба он зикр гардидааст.

зор накардааст, балки онро шарти ибодат ва вазифаи шаръии ҳар мӯъмин донистааст. Равиш, ангеза ва механизми ичрои он низ бо ҳамин дикқат ва зебоӣ аз ҷониби шаръ пешбинӣ ва муайян гардидааст.

Агар намоз меъроҷи рӯҳӣ ва барномаи такомули шахсияти инсон бошад, пас покӣ ва таҳорат заманаи мусоид ва пойгоҳи табиии ин тулӯъи маънавӣ ва раванди худсозии шахс мебошад. Ҳеч такомуле дар шахсият ва ташаккулे дар одамияти ўро бе покӣ ва таҳорат тасаввур кардан имкон надорад. Камоли инсонӣ дар замини покӣ ба бор менишинад ва офтоби одамияташ аз мишкоти таҳорат тулӯъ менамояд.

Калимаи намозгузор дар айни ҳоле ки маънои шахсияти такомулёфта ва ҳамаҷониба рушдёфттаро ифода мекунад, ҳамзамон, маънои одами покиза, шахси озода ва дар беҳтарин ҳолати беҳдоштӣ (санитарӣ) қарордоштаро низ дар худ дарҷ намудааст. Бинобар ин, ин барномаи покизагӣ ва ойини беҳдоштӣ аз тамоми тавсияҳои беҳдоштӣ ва иршодоти гигиение, ки аз ҷониби мутахассисони соҳа ва донишмандони ин фан барои мардум пешниҳод гардидааст, болотар ва пурбортар мебошад.



*Бахши дуюм*

# КИТОБИ НАМОЗ

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةُ أَلْوَسْطَىٰ

وَقُومُوا بِاللهِ قَبْتَينَ

«Намозҳо, ба хусус намози миёнаро,  
хифозат ва пос доред ва барои Худо  
фармонбарона қиём намоед».

(Сураи Бакара, 2:238)

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ

«Ва намозро барпо дор, зеро намоз,  
дар воқеъ, аз бадкорӣ ва (аъмоли)  
зишт боз медорад ва зикри Худо,  
бешак, (дар ин худсозии шахс аз ҳама)  
бузургтар аст...».

(Сураи Анкабут, 29: 45)

## НАМОЗ

Намоз дар назди Худованди ҷаҳон дорои мартаба ва ҷойгоҳи бисёр бузург аст. Намоз аз ҳар ибодати дигар азизтар ва маҳбубтар аст. Намоз ҳамзамон бо он ки меъроҷи маънавӣ ва тулӯъгоҳи рӯҳи бандай мӯъмин ба шумор мешравад ва бо созандагии ҷавҳару маъно барои инсон ва нузҷ (расиҷ)-у дурахшиш додани уфукҳои такомул дар аъмоқи бекарони инсонияти ў шинохта шудааст, дар айни ҳол фарогирандай ҷанбаҳои гуногун, созандай ҳадафноки тамоми пахлӯҳои инсонияти фард ва оғарандай нақши таъйинкунанда барои ў дар ҷомеа низ мебошад.

Дар замоне ки намоз рӯҳи инсонро ба сӯи болоҳо ба паррафшонӣ меоварад, дар он лаҳзахое, ки ҳадафнок будани мақсади оғариниш ва ин ҳама назму ҳамоҳангӣ ва мавзунияти коинотро барояш муваҷҷаҳ месозад ва аз варои (он сӯи) пардаҳои он, маргу зиндагӣ ва тамоми масоили марбут ба ин ҷаҳону он ҷаҳон барояш мағҳуме пайдо мекунанд, дар худи ҳамин вақт ҷисми ўро бо анҷоми як силсила ҳаракоти саканоти мавзун парварда месозад.

Дар канори ин ҳама, нерӯи фикру андеша, қувваи ақл ва тамоми ҳавосси ў низ дар ба даст овардани зимоми ирода, ҷамъияти хотир ва тамаркуз бахшидани нерӯҳои ботиниаш, ба гунае дар ҳолати созандагӣ қарор мегиранд ва бо ҳамин, ин ҳама истеъдодҳои ҳудодод ва тавоноиҳои ҳаллоқ бебаҳра ва бехуда аз байн намераванд. Ин ҳусусиятҳо, ки намоз метавонад дар сурати зинда ва дорои рӯҳу маъно баргузор гардиданаш, онҳоро ба бор оварад, воқеан ҳам, дар пешрафт ва ба даст овардани тамоми омӯзишҳо, ҳадафҳо ва таҳассусҳо аз аҳамияти аввалиндарача барҳӯрдор мебошанд.

Намоз ягона ва боарзиштарин ҳадяест, ки паёмбари бузурги ислом (с) шаби меъроҷ аз ҷониби Парвардигори меҳрубон барои умматони худ ба армугон овардааст. Ҳадяе, ки барояш ивазе ва ба арзишаш қимате пайдо набошад. Ҳудованҷ панҷ вақт намозро бар бандагонаш фарз гардонида, то аз роҳгузари он дар пешгоҳи кибриёниаш қурб, чойгоҳи хосса ва савобу аҷри бисёре ба даст оваранд. Тарки он гуноҳи кабира (бузург) аст.

Дар ҳабар аст, ки: «*Ҳар касе хуб ва ба таври комил вузӯ гирад ва намозро бо хотири ҷамъ барпой дорад, рӯзи қиёмат гуноҳони сагира (хурд)-и гузаштааш баҳшида мешаванд ва дохили биҳшишт мегардад*».<sup>1</sup>

Ҳамчунин омадааст, ки: «*Намоз шоҳсүтуни дин аст. Ҳар касе намозро накӯ барпой дорад, динро устувор ва пойдор намуда ва ҳар касе онро тарк намояд, динро барбод додааст*».<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Саҳехи Муслим, 548; Сунани Насойӣ, 855; Сунани Куброи Насойӣ, 178; Мустадраки Ҳоким, 451, ҷ. 1. – С. 222; Муснади имом Аҳмад, 16995. Ҷ. 5. – С. 160; Сунани Куброи Байҳақӣ, 3611. Ҷ. 3. – С. 186; Мӯъчаму-л-қабир, 4165, 5244. Ҷ. 4, 5. – С. 210, 249.

Ёдовар мешавем, ки дар матн охири ду ҳадис якҷоя зикр шудааст, зеро дар баъзе ривоятҳои мазкур «... гуноҳони (хурди) гузаштааш баҳшида мешаванд» ва дар баъзе ривоятҳо «..., дохили биҳшишт мегардад», омадааст.

Дар ҳадиси қудсие омадааст, ки паёмбар (с) фармуд: *Ҳудои бузургу бартар гуфт: «(Эй паёмбар), панҷ вақт намозро бар умматат фарз гардонидам ва дар назди худ аҳде ниҳодам, ки касе онҳоро дар вақташон мувозабат ва посдорӣ намояд, ўро ҳатман, дохили биҳшишт гардонам ва касе бар онҳо мувозабат ва посдорӣ наварзад, ҳеч аҳде дар назди Ман надорад»*. (Сунани Абӯдовуд, 430; Сунани Ибни Моча, 1403; Мӯъчаму-л-авсат, 6807. Ҷ. 7. – С. 80).

<sup>2</sup> Абуҳомид Муҳаммад ибни Муҳаммади Фаззолӣ, Ал-васит фи-л-мazhab. Ҷ. 2. – Қоҳира, 1417 ҳ. (1997). – С. 5.

Алоуддин Абӯбакр ибни Масъуди Косонӣ, Бадоеву-с-саноеъ фӣ тартиби-ш-шароءъ. Ҷ. 1. – Бейрут, 1997. – С. 115. Минбаъд: Бадоеву-с-саноеъ.

Ҳадиси «Намоз сутуни дин аст» аслан дар китобҳои фикҳ ривоят шудааст ва дар баъзе китобҳо пас аз асли он ин ибораҳо: «*Пас касе онро барпо дорад, динро барпо доштааст ва касе онро тарк намояд*,

Низ ривоят шудааст, ки дар қиёмат пас аз тавхид ва шинохту эътироф ба ягонагии Парвардигори якто, аввалин пурсиш аз намоз хоҳад буд.<sup>1</sup> Дар қиёмат аз тамоми вучуди шахси намозгузор нуре, ба монанди офтоб хоҳад дурахшид<sup>2</sup> ва бенамоз аз ин неъмати бузург бенасиб мемо-

---

динро барбод додааст» ва ё танҳо «Пас касе онро тарк намояд, динро барбод додааст» низ ривоят шудааст.

Баъзе муҳаддисон, ба монанди Фирӯзободӣ дар «Муҳтасар» ва Саҳовӣ дар «Мақосиди ҳасана» онро заъиф гуфтаанд. Нававӣ дар «Танкеҳ» онро мункар (ва) ботил гуфтааст, vale Ибни Ҳаҷар дар «Талхису-л-ҳабир» сухани Нававиро рад намуда, мегӯяд: Он тавр нест, зеро онро устоди Бухорӣ Абӯнӯъайм дар китоби «Салот» аз Ҳабиб ибни Сулайм аз Билол ибни Яҳё ба таври мурсал ривоят кардааст ва ҳамаи ровиёни он сиқа ва мӯътамад мебошанд.

Абӯлфазл Аҳмад ибни Алӣ ибни Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Ҳаҷари Асқалонӣ, Талхису-л-ҳабир фӣ аҳодиси Аррофиъийи-л-қабир. Ҷ. 1. – Бейрут, 1419 ҳ. (1989). – С. 445.

Бо вучуди он ғуногунраъиye, ки дар байнӣ муҳаддисон дар бораи тазъиф ва таҳсини ин ҳадис дида мешавад, дар бораи ин ки намоз яке аз муҳимтарин руҳнҳо ва усули дин аст, касе шак надорад ва ҳама ба аҳамияти асли намоз дар дин эътироф доранд. Зеро ин маъно ҳам дар ҷандин ояти Қуръон ва ҳам дар дигар суханони расули Ҳудо (с) бо сароҳат таъкид шудааст.

Аз ҷумла дар ҳадисе дигаре омадааст, ки: «Марде аз расули Ҳудо (с) пурсид: Қадом амал дар назди Ҳудо дӯстдоштатар аст? Он Ҳазрат (с) фармуд: Гузоридани намоз дар вакти ҳудаши ва касе намозро тарк қунад, дин надорад. Намоз шоҳсунун (ва асос)-и дин аст». (Шуъабу-л-имони Байҳақӣ, 2807. Ҷ. 3. – С. 39).

<sup>1</sup> Ишора ба ҳадисе мебошад, ки дар он паёмбар (с) мефармояд: «Аввалин амале, ки банда дар рӯзи қиёмат аз он бозхост (ва пурсида) мешавад, намоз аст. Агар намозаш ба таври дуруст (ва солим) ба бор нишаста бошад, муваффақ ва растагор мегардад. Вале агар намозаш табоҳ (ва беҳосил) гашта бошад, бешак, навmed ва зиёндида мегардад...». (Сунани Тирмизӣ, 413; Сунани Насойӣ, 464, 465, 466; Сунани Куброи Насойӣ, 325; Сунани Ибни Моча, 1425, 1426; Сунани Доримӣ, 1229. Ҷ. 1. – С. 333; Мустандреки Ҳоким, 965. Ҳоким исноди онро саҳех гуфтааст. 966, 9667. Ҷ. 1. – С. 394; Қанзу-л-ъумол, 18877. Ҷ. 1. – С. 905).

<sup>2</sup> Ишора ба ҳадисе мебошад, ки дар он паёмбар (с) мефармояд: «Ман умматамро рӯзи қиёмат дар миёни тамоми умматҳо мешиносам. Гуфтанд: Онҳоро чӣ гуна мешиносӣ? Гуфт: Онҳоро аз ин мешиносам,

над. Шахсе аз рӯи имон ба намоз пойбандӣ нишон диҳад ва ин фаризаи илоҳиро бо пайравӣ ва итоат аз китоби Худо ва суннати паёмбари акрам (с) ба ҷой оварад, дар қиёмат, ҳатман, ҳамроҳи паёмбарони бузург, сиддиқон, шуҳадои роҳи Худо ва некон (авлиёи бузург) мебошад.<sup>1</sup>

Намоз дар баробари худсозӣ ва ташаккули шахсияти фард, шаффофијату пӯёй бахшидан ба нерӯи фикру андеша ва рехтани оромиш бар қалби намозгузор, ҳамзамон заминаҳои рушду некбаҳтӣ ва шукуфоии ҷомеаро бо тамоми маъно фароҳам меоварад. Зоро фарзонагӣ ва комгрории ҳар миллате ба саломатии зехну андеша, ҷисму ҷон, пӯёии ақли таҳлилгар ва хулоса, ба вусъати уфукҳо ва гунҷоиши паҳнои ҷаҳонбинӣ ва нигариши расои фарзандони вай, ки сармояҳои ояндаи он ҳастанд, бастагӣ дорад.

Бо тарбия шудани шахсиятҳои созанд, ҷомеаи дорои шахсият шакл мегирад ва бо рехта шудани қолаби мардони барӯманд, пояҳои солим ва зербинои барозандагӣ ба-рои ҷомеа рехта мегардад.

Намоз, ки фарогири зикри Худо ва дуъову муноҷоти банда мебошад, дар ахли худ оромиши рӯҳӣ ва эътидоли равониро ба вучӯд меоварад ва дар фарозу нишеби зиндагӣ барои ҷони афсурдаи одамӣ марҳам мегардад.<sup>2</sup> Намози

*ки китобҳо (и аъмолашон) бо дасти росташон ба онҳо дода мешавад ва симояшон аз асари саҷда дар ҷеҳраҳояшон намоён аст ва нури онҳо аз ҷапу рост ва аз пеши рӯяшон медураҳшад.* (Мустадраки Ҳоким, 3784. Ҷ. 2. – С. 520; Муснади имом Аҳмад, 21233. Ҷ. 6. – С. 258; Шуъабу-л-имони Байҳақӣ, 2745. Ҷ. 3. – С. 17).

Аз Убай ибни Каъб (р) ривоят шудааст, ки расули Худо (с) фармуд: «*Манзур аз симои эшон, ки он (нишона ва) асари сӯҷуди онҳост ва дар ҷеҳраҳояшон намоён аст (бахшиш аз ояти 29-уми сураи Ғатҳ), нури онҳо дар рӯзи қиёмат мебошад.*» (Мӯъчаму-с-сағир, 620. Ҷ. 1. – С. 265).

<sup>1</sup> Ишора ба ин оят аст, ки мефармояд: «*Касе Худо ва паёмбарро итоат намояд, пас (чунин одамоне дар қиёмат) ҳамроҳи бандагони инъомшудан Худо мебошад, ки (онҳо) аз паёмбарон, сиддиқон, шаҳидон ва некон иборатанд ва онҳо чӣ ҳамроҳони хубе ҳастанд!*». (Сураи Нисо, 4: 69).

<sup>2</sup> Куръони карим дар ин бора мефармояд: «*Бидонед, ки бо зикри Худо дилҳо ором мегиранд.*» (Сураи Раъд, 13: 28).

бо рӯҳ дар гиру дорҳои зиндагӣ барои шаҳс пойгоҳи нерӯ-  
манди маънавие мебошад.<sup>1</sup>

Намоз дар айни ҳоле ки намозгузорро аз тамоюл ба  
бебандуборӣ ва тардомани (фаҳшо), ки падидай фардӣ бо  
пайомадҳои иҷтимоӣ мебошад, бозмедорад, ҳамзамон ӯро  
аз содир намудани ноҳинчориҳо ва корҳои хориҷ аз  
меъёрҳои шаръӣ (мункар) низ метавонад ӯро боз дорад.

Намоз беҳтарин роҳи иртиботи бандаро Парварди-  
гораш мебошад, ки аз он роҳрав дарҳои лутфу навозиш ва  
баракоти худовандияш бар вай кушода мегарданд ва ба  
ҳар мизоне, ки ин иртиботи хешро бо мавлояш таҳқим  
бахшад, ба ҳамон андоза хостаҳо ва дуъоҳояш бароварда  
ва мустаҷаб мегарданд.

Ҳондани намоз ба чуз девонағон ва кӯдакон дигар  
бар ҳама лозим ва зарурист. Ҳамин кӯдакон низ вақте ба  
синни ҳафтсолагӣ бирасанд, тибқи раҳнамудҳои паёмбари  
ислом (с), падару модарро мебояд онҳоро ба намоз ҳондан  
одат ва тарбият диҳанд. Агар дар синни даҳсолагӣ ҳанӯз  
ба баргузории намоз пойбанд нагашта бошанд, онҳоро  
танбех намоянд.<sup>2</sup>

Дар бораи намоз то ҷое таъкид шуда, ки агар намоз-  
гузор қудрати истода анҷом додани онро надошта бошад,  
нишаста ва агар нишаста натавонист, хобида ва бо ишо-  
раи сар намози хешро барпой дорад.

<sup>1</sup> Расули Ҳудо (с) пас аз он ҳама саъӯу талош, вақте эҳсоси ҳастагӣ  
мекард, ба Билол (р) мегуфт: «*Эй Билол, моро ба намоз роҳат ва оро-  
миши бибахӣ*». Яъне азон бидех, то дар боргоҳи намоз афсурдагии  
худро бартараф намоем. (Сунани Абӯдовуд, 4985, 4986; Муснади  
имом Аҳмад, 22578, 22643. Ҷ. 6. – С. 500, 512).

<sup>2</sup> Ишора ба ҳадисе мебошад, ки дар он паёмбар (с) мефармояд: «*Фар-  
зандони худро дар синни ҳафтсолагӣ ба намоз амр кунед ва вақте ба  
синни даҳсолагӣ расиданд, онҳоро барои (тарки) намоз бизанед ва он-  
ҳоро дар бистари хоб аз ҳам ҷудо созед*». Яъне агар то синни даҳсола-  
гӣ ба намоз шурӯъ накарда бошанд, онҳоро барои тарки намоз танбех  
намоед. (Сунани Абӯдовуд, 494, 495; Сунани Тирмизӣ, 407).

Дар Қуръон борхо ва борхо ба некӯ гузоштан ва посдории намозҳо тавсия ва тъкид гардидааст. Худованд мефармояд:

حَفِظُوا عَلَى الْصَّلَاةِ وَالصَّلَاةُ أَنْوَسْتَهُ وَقُومُوا لِلَّهِ قَبِيتِينَ

«Намозҳои (паҷвақтаи фарзӣ) ва (ба хусус) намози миёна (аср)-ро, ҳифозат ва посдорӣ намоед ва **фармонбарона (ба ибодати) Ҳудо барҳезед**».<sup>1</sup>

Ҳамчунин мефармояд:

فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوفًا

«Пас намозро барпой доред. Зеро намоз бар мӯъминон дар вақтҳои муайян навишташуда (ва фарз гардида) аст».<sup>2</sup>

Паёмбари ислом (с) намозро рукни дуюм аз панҷ руҳни бинои ислом гуфтааст, он ҷо ки мефармояд: «*Ислом бар панҷ ҷиз (руҳни) бино ниҳода шудааст: 1. Шаҳодат додан бар ин ки фармонраво ва фарёдрасе ба гайр аз Ҳудо вуҷуд надорад ва Муҳаммад фиристодаи Ӯст; 2. Барпо доштани намоз; 3. Додани закот; 4. Ҳаҷ намудани хонаи Ҳудо; 5. Доштани рӯзаи моҳи Рамазон*.<sup>3</sup>

Боз мефармояд: «(*Фосила ва марзе, ки*) дар миёни бандар ва ширку қуфр аст, (*яъне ёро ба қуфр мерасонад*), тарки намоз аст».<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Сураи Бақара, 2: 238.

<sup>2</sup> Сураи Нисо, 4: 103.

<sup>3</sup> Муттафақун алайҳ аст: Саҳехи Бухорӣ, 8, 4514; Саҳехи Муслим, 114; Сунани Тирмизӣ, 2609; Сунани Насоӣ, 107.

<sup>4</sup> Саҳех: [Саҳехи Ҷомеъу-с-сағир, 2848]. Саҳехи Муслим 242, 243; Сунани Абӯдовуд, 4678; Сунани Тирмизӣ, 2619, 2620; Сунани Насоӣ, 463; Сунани Ибни Моча, 1078, 1080. Дар бальзе ривоятҳо омадааст: «(*Фосилаи*) байни қуфр ва имон намоз аст». (Сунани Тирмизӣ, 2618). Дар ривояти дигар омадааст: «*Аҳд (ва марзи ҷудосозанд) -е, ки дар миёни мо ва онҳост, намоз аст*». (Сунани Тирмизӣ, 2621; Сунани Насоӣ, 462; Сунани Ибни Моча, 1079).

Низ мефармояд: «*Намозҳои панҷона ба монанди дарёе ҳастанд, ки дорои оби поку мусаффо ва фаровон буда, аз неши хонаи ҳар мусалмоне мегузараდ ва ў ҳар рӯз панҷ бор худро дар оби он шустушӯ менамояд. Оё фикр мекунед, ки (пас аз ин) чирку нопокие бар бадани ў боқӣ лемонад?. Гуфтанд: Не, чизе боқӣ намемонад. Расули Худо (с) фармуд: Намозҳои панҷона ҳам гуноҳонро аз байн мебаранд, ҳамон тавре ки об чирку нопокиро меишӯяд».<sup>1</sup>*



ФИКХИ ИСЛОМИЙ

---

<sup>1</sup> Саҳеҳи Бухорӣ, 528; Саҳеҳи Муслим, 1520; Сунани Тирмизӣ, 2868; Сунани Насоӣ, 461.

## *Фасли аввал*

### НАМОЗҲОИ ПАНҖГОНА

Бар ҳар мусалмони мукаллаф<sup>1</sup> адои панҷ вақт намоз дар ҳар як шабонарӯз фарз аст.

Намозҳои панҷгона иборатанд аз:

1. Намози бомдод.
2. Намози пешин.
3. Намози аср.
4. Намози шом.
5. Намози хуфтан.

### Вақтҳои намоз

Ҳар яке аз намозҳои панҷгона вақти муайяни худро дорад, ки аз ҷониби шаръ аввал ва охири он ба таври зерин муқаррар гардидааст.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> **Мукаллаф** - шахсэро мегӯянд, ки барои ў шароити адои амрҳои илоҳӣ, ба монанди синну соли балоғат, ақл, тавононии ҷисмӣ ва ғайра фароҳам омада бошад.

<sup>2</sup> Вақтҳои намозҳо аввал ва охир доранд, ки ҳар намоз дар тамоми он вақт, яъне дар байни аввал ва охири вақти худ ба ҷой оварда мешавад. Паёмбар (с) мефармояд: «*Вақти намоз аввал ва охир дорад. Аввали вақти намози пешин пас аз заволи офтоб ва охири вақташи ҳангоми даромадани вақти намози аср мебошад. Аввали вақти намози аср ҳангоми дохил шудани он (яъне пас аз ба поён расидани вақти намози пешин) ва охири вақташи ҳангоми зард гаштани ранги офтоб аст.*

*Аввали вақти намози шом ҳангоми гурӯб (фурӯ рафтсан)-и офтоб ва охири вақташи ҳангоми гоиб шудани (шафақ) дар уфуқ(-и офтобшин) мебошад. Аввали вақти намози хуфтан аз гоиб шудани шафақ ва охири вақташи ҳангомест, ки шаб ба нисф мерасад. Аввали вақти намози бомдод бошад, ҳангоми дамиданни субҳ ва охири вақташи ҳангоми баромадани офтоб аст.*» (Сунани Тирмизӣ, 151).

Дар ин ҳадис барои охири намозҳои аср ва хуфтан вақтҳои хубиа-

**1. Намози бомдод.** Вақти намози бомдод аз тулӯни фачр (дамидан субҳи содик) то баромадани офтоб мебошад.

Субҳи содик (ростин) рӯшноист, ки ҳангоми дамидан субҳ аз тарафи машриқ намоён гардида, тамоми уфуқро фаро мегирад.

Пеш аз он низ рӯшноие рӯ ба боло лаҳзаҳое намоён шуда, vale зуд аз байн меравад, ки онро субҳи козиб (дурӯгин) мегӯянд.

**2. Намози пешин.** Оғози намози пешин баъд аз заволи офтоб буда, охири он вақтест, ки сояи ҳар чиз ба ду баробари худаш (бинобар назари Абӯҳанифа (рҳ)) ва ё ба як баробари худаш (бинобар ривояте) бирасад. Ногуфта намонад, ки сояи ҳар чиз ба гайри он сояе, ки ҳангоми қиём, яъне гардиши завол дорад, ҳисоб мешавад.<sup>1</sup>

**3. Намози аср.** Вақти намози аср аз вакти расидани сояи ҳар чиз ба ду баробари худаш (бино ба назари имом Абӯҳанифа (рҳ)) ва ё ба як баробари худаш (бинобар ривояте), яъне аз вақти поён ёфтани намози пешин то нишастани офтоб аст.<sup>2</sup>

**4. Намози шом.** Вақти намози шом аз нишастани офтоб то гоиб шудани шафақ аст. Шафақ он сурхие аст, ки пас аз нишастани офтоб дар доираи уфуки офтобшин

шон зикр шудааст ва пас аз он вақти макрӯҳии онҳо медарояд.

<sup>1</sup> **Завол** – ба он лаҳзаҳои гузарое гуфта мешавад, ки офтоб дар нимарӯз дар болои сари ҳар чиз, яъне дар ҳолати қиём қарор мегирад ва ба он нисфирузии адл низ мегӯянд.

<sup>2</sup> То зард шудани ранги офтоб вақти хубии намози аср аст ва пас аз он вақти кароҳияти он дохил мешавад ва он то замони гуруби офтобро дар бар мегирад. Дар ҳолатҳои зарурӣ намози асрро дар ин вақт низ ба ҷой оварда мешавад. Паёмбар (с) мефармояд: «*Касе як ракъати намози бомдодро пеш аз тулӯни офтоб дарёбад, дар воқеъ, намози бомдодро дарёфтааст ва касе як ракъати намози асрро пеш аз гуруби офтоб дарёбад, воқеан ҳам, намози асрро дарёфтааст*». (Саҳехи Бухорӣ, 579; Саҳехи Муслим, 1373 (608)-163, 164, 165; Сунани Абӯдовуд, 412; Сунани Тирмизӣ, 186; Сунани Насойӣ, 516; Сунани Ибни Моча, 699).

зохир мешавад.<sup>1</sup>

**5. Намози хуфтан.** Вақти намози хуфтан ва витр аз ғоиб шудани шафақ то ҳангоми (дамидан) субҳи содик аст,<sup>2</sup> вале намози витр бояд баъд аз намози хуфтан адо шавад ва пеш аз он ҳонда намешавад.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Шафақ дар назди Имомайн ҳамон сурхиест, ки пас аз фурӯ рафтани офтоб дар уфуки офтобшин зохир мешавад, вале он дар назди худи Имом (рҳ) сафедиест, пас аз он сурхӣ зохир мешавад. Баъзе уламо қавли Имом (рҳ)-ро сахех ва фатвоушуда ба он донистаанд ва баъзе қавли Имомайнро мавриди таъйид карор додаанд. Яъне амал кардан ба ҳар ду қавл ҷоиз аст, дар қавли Имом (рҳ) ваҷҳи эҳтиёт (дар ибодат) ва дар қавли Имомайн ҷиҳати осонӣ ба мардум дар назар гирифта шудааст. («Ҳидоя». Ҷ. 1. – С. 145, 146).

<sup>2</sup> Дар ривоятҳо омадааст, ки Ҷабраил (ъ) ду рӯз дар намозҳои панҷгона барои паёмбар (с) имоматӣ намуда, аввали вақтҳо ва охири вақтҳои мустаҳабии намозҳоро барои он Ҳазрат (с) муайян кардааст. Паёмбар (с) мефармояд: «*Ҷабраил дар назди Ҳона ду бор (дар ду рӯз) маро имоматӣ намуд. Дар навбати аввал намози пешинро вақте гузошт, ки соя ба монанди ришишт буд. Он гоҳ намози асрро вақте гузошт, ки сояи ҳар чиз баробари худаш гашта буд. Сипас намози шомро вақте гузошт, ки офтоб фурӯ рафта ва рӯздор интор намуда аст. Пас аз он намози хуфтанро вақте гузорид, ки шафақ ғоиб гашта буд. Намози бомдодро бошад, вақте гузорид, ки субҳ дамида ва ҳӯрдан бар рӯздор ҳаром гаштааст.*

*Дар навбати дуюм намози пешинро вақте гузорид, ки сояи ҳар чиз ба як баробари худаш расида ва вақти намози аспри дирӯза шудааст. Он гоҳ намози асрро вақте гузорид, ки сояи ҳар чиз ба ду баробари худаш расида буд. Сипас намози шомро дар (ҳамон) вақти аввала (дирӯза)-аи ба ҷой овард.*

*Пас аз он намози хуфтанро ҳангоме ки аз се як ҳиссаи шаб гузашта буд, ба ҷой овард. Намози бомдодро бошад, вақте гузорид, ки замин рӯшан гашта буд. Он гоҳ Ҷабраил ба ман нигоҳ кард ва гуфт: Ин вақти (намозҳои) паёмбарони пеш аз ту аст. Вақт(-и намозҳо) дар миёни ҳамин ду вақт мебошад.* (Сунани Абӯдовуд, 393; Сунани Тирмизӣ, 149. Тирмизӣ онро ҳадиси ҳасан ва сахех гуфтааст. Мустадраки Ҳоким, 693. Ҷ. 1. – С. 306. Ҳоким исноди онро сахех гуфтааст).

<sup>3</sup> Аз Оиша (р) ривоят шудааст, ки: «*Шабе паёмбар (с) намози хуфтанро чандон ба таъхир андохт, ки шаб (қарӣ) ба тамом ба поён расида буд ва аҳли масҷид ба хоб рафта буданд. Он гоҳ ҳориҷ шуд ва намози хуфтанро гузорид ва фармуд: Ин вақти на-*

## Вактҳои мустаҳаб барои адои намоз

Мустаҳаб аст, ки намози **бомдодро** ҳангоми рӯшноие, ки пас аз торикӣ зохир мешавад, адо намоем.

Дар тобистон мустаҳаб аст, ки намози **пешин** бо таъхир хонда шавад, vale дар зимистон адои он дар аввали вакт мустаҳаб мебошад.

Таъхири намози **аср**, чи дар зимистон бошад ва чи дар тобистон, то вакте мустаҳаб аст, ки ранги рӯшноии офтоб тағиیر наёфта бошад.

Тағиир ёфтани ранги офтоб ба ин тариқ аст, ки рӯшноии он ба андозае кам шавад, ки ҷашмро хира насозад. Vale дар рӯзҳои абрӣ таъчили ва ҳарчи зудтар хондани намози **аср** мустаҳаб аст.

Таъчили намози **шом**, чи дар зимистон ва чи дар тобистон, мустаҳаб аст.

Таъхири намози **хуфтан** то сяки шаб ва намози **витр** то охири шаб мустаҳаб аст, vale дар рӯзҳои абрӣ таъчили хуфтан мустаҳаб мебошад.

## Вактҳое, ки дар онҳо намоз ҷоиз нест

**Дар се вақт:** дар аснои баромадан (тулӯъ), қиём ва нишастан (ғуруб)-и офтоб аз хондани намоз манъ шудааст ва ҳамчунин, саҷдаи тиловат ва адои намози ҷаноза низ дар ин се вақт ҷоиз нест.<sup>1</sup>

---

*мози хуфтан аст, агар бар умматам машаққат намешуд*. (Саҳехи Муслим, 1443 (638)-219; Сунани Насой, 535).

<sup>1</sup> Уқба ибни Омири Ҷухайнӣ (р) мегӯяд: «Расули Ҳудо (с) моро дар се вақт аз гузоридани намоз ва хондани намози ҷаноза наҳӣ мекард: вақти баромадани офтоб, то он ки баланд шавад, вақти қиёми нисфируӯзӣ, то он ки офтоб бигардад ва вақти ба ғурӯб наздик шудани офтоб, то он ки фурӯй ниишинад». (Саҳехи Муслим, 1926 (831)-293; Сунани Абӯдовуд, 3192; Сунани Тирмизӣ, 1030; Сунани Насой, 559, 564, 2012; Сунани Ибни Моча, 1519. Файр аз Бухорӣ дигар сиҳоҳи шашгони онро ривоят кардаанд ва Тирмизӣ онро ҳадиси ҳасан ва саҳех гуфтааст).

Вале як намозе ҳаст, ки дар вақти ғуруб (нишастани офтоб) хондани он бо карохият ҷоиз мебошад ва он аз барои касест, ки намози асри ҳамон рӯзашро қабл аз ғуруб нахондааст. Шахси мазкур метавонад ҳангоми ғуруб намози асрарашро (бо карохият) адо намояд.

### **Вақтҳои макрӯҳ**

*Адои намозҳои нафли дар вақтҳои зерин макрӯҳ аст:*

1. Баъд аз шурӯъи имом ба хутба хондан.
2. Пас аз тулӯи субҳ (ба ҷуз суннати намози субҳ).
3. Баъд аз аср, то адои намози шом.

4. Баъд аз дамиданӣ субҳ ғайр аз ду ракъат намози суннати бомдод дигар намози нафл ҷоиз нест, вале гузоридани намози қазоӣ ҷоиз аст. Баъд аз намози аср низ намози нафл ҷоиз нест, вале намози қазоӣ то замоне ки рӯшноии офтоб тағиیر ва дар курси он хирагӣ пайдо нағашта бошад, ҷоиз мебошад.<sup>1</sup>

5. Агар то баромадани офтоб фурсати зиёде намонда бошад, ки суннат ва фарз ҳар дуро бигунҷонад, дар сурате ки агар суннатро бигузорад, фарз фавт мегардад, суннатро тарк карда, фарзро ба ҷо оварад. Суннат дигар қазоӣ нафорад.

6. Шахсе дар намози бомдод вориди масcid шавад ва

<sup>1</sup> Ривоят шудааст, ки: «Расули Ҳудо (с) аз гузоридани (ҳар гуна) намоз (и нафли)-е пас аз дамиданӣ субҳ то баромадани офтоб ва пас аз намози аср то фурӯ рафтани офтоб наҳӣ намудааст». (Саҳехи Бухорӣ, 581; Саҳехи Муслим, 1918 (825)-285, 1919 (826)-286; Суннани Абӯдовуд, 1276; Суннани Тирмизӣ, 183; Суннани Насоӣ, 561; Суннани Ибни Моча, 1250. Тирмизӣ онро ҳадиси ҳасан ва саҳех гуфтааст).

Ба ҳамин маъно ҳадиси дигаре низ омадааст, он ҷо ки мефармояд: «Пас аз дамиданӣ субҳ (дигар) намозе вуҷуд надорад, то он ки офтоб баланд шавад ва пас аз намози аср низ намозе вуҷуд надорад, то он ки офтоб фурӯ равад». (Саҳехи Бухорӣ, 586, 1197, 1864, 1992, 1995; Саҳехи Муслим, 1920 (827)-288; Суннани Насоӣ, 566).

бинад, ки чамоат барпо гаштааст, фавран ба чамоат пайвандад ва суннатро тарк қунад, vale агар ҷои чудогонае мавҷуд бошад, ки қироати имомро дар он ҷо нашунавад ва ба дарёфтани чамоат низ бовар дошта бошад, дар ин сурат суннатро дар он ҷо бигузорад ва пас аз он ба чамоат пайвандад.

7. Пеш аз хондани намози хуфтан бе узре хобидан макрӯҳ аст.



ФИКХИ ИСЛОМИ

## Фасли дуюм

### АЗОН ВА ИҚОМАТ

Аzon яке аз шаъоир (нишонах)и дин ва шиори ислом аст. Эҳтиром гузаштан ва муҳаббат бо аzon мүктазои имони ҳар мӯъмин аст. Аzonро бозичае пиндоштан, мазҳакае шумурдан ва ба он истехзо кардан аломати куфр аст. Дар Қуръони мачид омадааст:

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الْصَّلَاةِ أَخْنَذُوهَا هُرُوا وَلَعِبًاٌ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

«Ва чун ба намоз фаро хонед (азон дихед), онро ба та-  
масхур ва бозӣ гиранд. Ин ба сабаби он аст, ки онҳо мар-  
думи беақле ҳастанд».<sup>1</sup>

Низ омадааст:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِكُ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ  
 فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعَلَّمُونَ

«Чун барои намози рӯзи чумъа нидо (азон) дода шавад, пас ба сӯи ёди Худо (намоз) бишитобед ва хариду фурӯшро (то анҷоми намоз канор) бигузоред. Ин барои шумо беҳтар аст, агар (онро) медониста бошед».<sup>2</sup>

Аз ду ояти боло машрӯъияти аzon низ собит мегардад. Аз Молик ибни Ҳувайрис (р) ривоят шудааст, ки расули Худо (с) мефармояд: «Ҳамон тавре ман намоз мегузорам, намоз бигузоред. Ҳамин ки вақти намоз фаро расид, як нафаратон барои шумо аzon дихад ва бузургтаратон барои

<sup>1</sup> Сураи Мойда, 5: 58.

<sup>2</sup> Сураи Чумуъа, 62: 9.

**шумо имоматӣ намояд».<sup>1</sup>**

Бар намозгузор суннат аст, ки қабл аз намозҳои панҷона ва низ намози чумъа аввал аzon ва баъд аз он иқома гуфта, намозашро шурӯй намояд.

Аzon гуфтан ба ин тариқ аст:

- 1. Аллоҳу акбар (4 бор)**
- 2. Ашҳаду алло илоҳа илла-л-лоҳ (2 бор)**
- 3. Ашҳаду анна Мухаммадан расулуллоҳ (2 бор)**
- 4. Ҳайя Ҷала-с-салоҳ (2 бор)**
- 5. Ҳайя Ҷала-л-фалоҳ (2 бор)**
- 6. Аллоҳу акбар (2 бор)**
- 7. Ло илоҳа иллаллоҳ (1 бор)**

Дар намози бомдод баъд аз «Ҳайя Ҷала-л-фалоҳ» ду бор «Ассалоту ҳайрун мина-н-навм» (Ҳаққо, ки намоз аз хоб беҳтар аст) гуфта мешавад.

Аммо иқома ба тарзи зерин гуфта мешавад:

- Аллоҳу акбар (4 бор)**
- Ашҳаду алло илоҳа иллаллоҳ (2 бор)**
- Ашҳаду анна Мухаммадан расулуллоҳ (2 бор)**
- Ҳайя Ҷала-с-салоҳ (2 бор)**
- Ҳайя Ҷала-л-фалоҳ (2 бор)**
- Қад қомати-с-салоту (2 бор)**
- Аллоҳу акбар (2 бор)**
- Ло илоҳа иллаллоҳ (1 бор)**

**Аҳкоми аzon ва иқомат**

Аzon ва иқомат баъд аз дохил шудани вақти намоз гуфта мешаванд ва агар пеш аз вақт гуфта шаванд, онҳоро иъода менамоянд.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 631.

<sup>2</sup> Ривоят шудааст, ки: «Билол (боре) пеш аз дамиданни субҳ аzon гуфт. Паёмбар (с) ба ўдастур дод, ки баргардад ва ниҳо дигҳад, ки: Бандо, дар ҳақиқат, дар хоб мондааст, бандо, дар ҳақиқат, дар хоб мондааст». (Яъне нофаҳмида ва хоболуд пеш аз вақт аzon гуфтааст). (Сунани Абӯдовуд, 532, 533). Дар Сунани Куброи Байҳақӣ омадааст, ки: «Паёмбар (с) ўро

Аzonро бо оромӣ ва таанӣ (нарм-нарм) мегӯянд, ба сурате ки шунаванда пас аз гуфтани ҳар ҷумла ҷавоби он-ро гуфта тавонад, вале дар иқомат каме суръат ва тезӣ ба кор гирифта мешавад.

Дар назди мазҳаби имом Абӯҳанифа (рҳ) дар аzon тарҷеъ вучуд надорад. *Тарҷеъ* он аст, ки овозашро дар аввали аzon (гуфтани шаҳодатайн) паст намуда ва пас аз он дубора баланд созад.

Аз *талҳин* низ дар аzon манъ шудааст. *Талҳин* он аст, ки қалимоти аzon бо афзудани ҳарфе ё ҳаракате ва ё мадде бар онҳо аз ҳолати аслиашон тағиیر дода шаванд.

Сухан гуфтан дар аснои аzon ва иқомат ҷоиз нест.

Дар байни аzon ва иқомат дар ҳар намозе, ба ҷуз на-мози шом, микдоре менишинанд.<sup>1</sup>

Ҳамчунин дар байни аzon ва иқомат дар ҳар намозе тасвиб шавад. *Тасвиб* иборат аз дубора огоҳ сохтани мардум аст. Дар ҷойҳои мо маъмулан бо гуфтани «қомат-қомат» мардумро огоҳ месозанд.

Барои намозҳои фавтшуда низ гуфтани аzon ва иқомат суннат аст. Агар касеро ҷандин намоз фавт шуда бошад ва бихоҳад дар як вақт қазои онҳоро ба ҷо оварад, бояд дар аввалин намози он аzon ва иқомат бигӯяд ва дар намозҳои баъдаш ихтиёр дорад, ки ҳар дуро бигӯяд ва ё бо гуфтани иқомат иктиро намояд.

Гуфтани иқомат бевузӯ кароҳият дошта, гуфтани аzon бевузӯ боке надорад. Аз ин рӯ, агар шахсе бевузӯ аzon ва

*пурсид: Чаро пеш аз вақт аzon гуфтӣ? Гуфт: Бедор шудам ва хоболуд гу-  
мон кардам, ки субҳ дамидааст. Паёмбар (с) ба вай дастур дод...».* (Суна-  
ни Куброи Байҳакӣ, 1840. Ҷ. 2. – С. 125).

<sup>1</sup> Дар назди Абӯҳанифа (рҳ) дар байни аzon ва иқомати намози шом наменишинанд, балки пас аз аzon билоғосила иқомат гуфта мешавад. Аммо дар назди Имомайн дар он низ каме менишинанд, то миёни аzon ва иқомат фосилае ба вучуд ояд ва ба ҳадисе, ки дар ин маврид ворид шудааст, амал шавад. Дар ҳадиси «Аzon чӣ гуна пайдо шуд» омадааст, ки: «Пас аз аzon каме истода, он гоҳ иқоматро ба ў таълим дод». (Сунани Абӯдовуд, 499, 507).

иқомат гўяд, онҳоро иъода наменамояд.

Ҳамчунин гуфтани иқомат ва аzon дар ҳоли ҷанобат низ макрӯҳ мебошад, Вале агар касе дар ин ҳол аzon ва иқомат гўяд, бояд аzonро иъода намоянд, на иқоматро.

Намозгузорон ҳангоми гуфтани «Ҳайя ъала-с-салоҳ» аз ҷои ҳуд бармехезанд ва бо шунидани: «Қад қомати-с-салот» ба намоз шурӯй менамоянд.

### **Баъзе масоили аzon ва иқомат**

1. Аzon ва иқомат суннати муаккада мебошанд ва танҳо барои намозҳои фарз гуфта мешаванд. Он фарз, ҳоҳ бо ҷамоат баргузор гардад ва ҳоҳ бо танҳогузорӣ, чи намози вақтӣ бошад, чи қазоӣ ва намозгузор, ҳоҳ муқим бошад, ҳоҳ мусофири.

2. Аzon ва иқомат барои мардон суннат ва барои занон макрӯҳ аст.

*3. Аzon понздаҳ ҷумларо дар бар мегирад.*

Мағҳуми ҷумлаи аввал, ки ҷаҳор бор тақрор мешавад:

*1. Аллоҳ аз таомоми васфу баён ва ҳадсу гумон бузургтар аст.*

*Аллоҳ бузургтар аст.*

Мағҳуми ҷумлаи дуюм, ки ду бор тақрор мешавад:

*2. Шаҳодат медиҳам, ки ҳеч маъбуди дигаре ба ҷуз Ҳудои якто вучӯд надорад ва ҳеч чизе ба ҷуз Ӯ сазовори парастии намебошад.*

Мағҳуми ҷумлаи сеюм, ки ду бор тақрор мешавад:

*3. Шаҳодат медиҳам, ки Муҳаммад (с) фиристода ва наёмовари Ҳудост.*

Ҷумлаи дуюм ва сеюмро маъмулан шаҳодатайн мегӯянд.

Мағҳуми ҷумлаи ҷаҳорум:

*4. Барои намоз бишитоб!*

Мағҳуми ҷумлаи панҷум:

*5. Ба сӯи растагорӣ бишитоб!*

Мағҳуми ҷумлаи шашум:

*6. Аллоҳ бузургвор аст.*

Мафхуми чумлаи охирин:

*7. Ҳеч маъбуди дигаре, ба ҷуз Ҳудои якто, вуҷуд надорад ва ҳеч чизе, ба ҷуз Ӯ, сазовори парастии намебошад.*

**4.** Ба забони тоҷикӣ (форсӣ) азон гуфтан ҷоиз нест, яъне маъни тарҷимагаштаи ҳар чумла ва калимаро ба ҷои калимот ва асли арабии онҳо ба кор гирифтан ҷоиз нест, ҳарчанд азон будани он маълум бошад.

**5. Барои муаззин (азондиҳанд) панҷ ҷиз мустаҳаб аст:**

- а) Аzonдиҳанд шаҳси парҳезгор бошад.
- б) Аз аҳқом ва дастуроти шариат огоҳ буда, вактҳои намозро нағз бишиносад.
- в) Пoi ба вузӯ ва рӯй ба ҷониби қибла азон дихад.
- г) Ҳангоми азон ангуштони дастхояшро дар гӯшҳояш бимонад.
- д) Ҳангоми гуфтани «Ҳайя Ҷала-с-салоҳ» рӯяшро ба тарафи рост ва ҳангоми гуфтани «Ҳайя Ҷала-л-фалоҳ» ба тарафи чапаш бигардонад.

**6.** Дар байни азон ва иқомат, гузашта аз он ки вакти истиҳбоб ва хубии ҳар намоз риоя гардад, бояд ба қадре фосила монад, то намозгузорон битавонанд ба ҷамоат ҳозир шаванд.

**7.** Дар намози шом ба андозаи қироати се оят фосила гузоштан дар байни азон ва иқомат мустаҳаб аст.

**8.** Азон ва иқомат гуфтани шахсони зерин: бевузӯ, ҷунуб, кӯдаки ба синни ақл норасида, девона, маст, зан ва одами фосиқ макрӯҳ мебошад ва ҳамчунин, нишаста гуфтани онҳо макрӯҳ аст.

**9.** Рӯзи чумъа дар масциди панҷвакта – дар ғайри масциди ҷомеъ барои баргузории намози пешин азон додан макрӯҳ аст.

**10.** Шунавандай азон бояд ҳомӯшона ба он гӯш дихад ва пас аз шунидани ҳар чумлае айни ҳамонро оҳиста такрор намояд, ки ин ҳамон ҷавоби азон аст. Масалан, ҳангоме ки муаззин «Аллоҳу акбар» гуфт ва дар он лаҳзаҳои гузарое, ки барои гуфтани чумлаи баъдӣ омода мегардад, шунаванда ҳамон калимаи «Аллоҳу акбар»-ро такрор на-

мояд. Вакте муazzин ба «Ҳайя ъала-с-салоҳ» ва «Ҳайя ъала-л-фалоҳ» бирасад, шунаванда дар поён айни он калимотро такрор накарда, балки «Ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳи-л-ъалийий-л-ъазим» (Қудрати боз истодан аз гуноҳон ва низ тавонойӣ бар анҷоми тоъатҳо танҳо бо мадади Худованди баландмартаба ва бузургвор мұяссар мегардад), бигүяд.

**11.** Баъд аз аzon суннат аст, ки ҳам худи аzonдиҳанда ва ҳам шунавандагон *ин дуъоро бихонанд*:

*Аллоҳумма рабба ҳозиҳи-д-даъвати-т-томмаҳ ва-с-салоти-л-қоимаҳ, оти Мұхаммадани-л-василата ва-л-фази-лаҳ, ва-бъасҳу мақоман маҳмудани-л-лазӣ ваъадта-ҳу. Ин-нака ло тухлифу-л-миъод.*

«Бор Ҳудоё! Парвардигори ин даъват ва нидои расо ва намози барпогашта! Барои Мұхаммад (с) васила ва бузургворӣ ато фармо ва ҷанобаширо дар он ҷойгоҳ ва мақоми ситудае, ки барояши ваъда додаӣ, мабъус бигардон. Ростӣ, ки Ту ваъдагоҳи хешро хилоф насозӣ».<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Паёмбар (с) мефармояд: «*Касе пас аз шуниданни аз он «Аллоҳумма рабба ҳозиҳи...»-ро бигүяд, шафоъати ман дар рӯзи қиёмат барояши воқиб мегардад*». (Саҳехи Бухорӣ, 614, 4719; Сунани Абӯдовуд, 529; Сунани Тирмизӣ, 211; Сунани Насойӣ, 679; Сунани Ибни Моча, 722).

Ёдовар мешавем, ки ибораи охирин: «*Иннака ло тухлифу-л-миъод*» дар китобҳое, ки ҳадис аз онҳо таҳриҷ шудааст, наомадааст).

Ҳамчунин мефармояд: «*Касе пас аз шуниданни нидои муассин: «Ва ана ашҳаду ан ло илоҳа иллаллоҳу, ваҳдаҳу ло шарика лаҳ ва анна Мұхаммадан ъабдуҳу ва расулуҳ. Разийту биллоҳи раббан ва би-л-исломи динан ва би Мұхаммадин расулан»* бигүяд, Ҳудо гуноҳони ўро магфират намояд». (Саҳехи Муслим, 849 (385)-12, (386)-13; Сунани Абӯдовуд, 525; Сунани Тирмизӣ, 210; Сунани Насойӣ, 678; Сунани Ибни Моча, 721. Тирмизӣ онро ҳадиси ҳасан, саҳех ва гарӣ гуфтааст).

***Фасли сеюм*****ШАРТҲОИ НАМОЗ**

*Риоя намудани шартҳои зерин барои ҳар намозгузор лозим аст ва онҳоро фарзҳои пеш аз намоз мегӯянд:*

1. Бояд бадан ва либоси намозгузор ва ҳамчунин, он маконе, ки меҳоҳад дар он намоз бигузорад, аз начосатҳо пок бошанд, яъне пок будани бадан, чой ва ҷомаи шахс барои гузоридани намоз шарт аст.<sup>1</sup>

2. Сатр (пӯшидан)-и аврат.

3. Истиқболи қибла (рӯ ба сӯи қибла истодан).<sup>2</sup>

4. Ният. Намозгузор бояд бо ният дохили намоз шавад ва ҳамин тавр, аз оғоз то поёни намоз бидонад қадом намозро меҳонад ва онро барои анҷоми фармони Ҳудованди олам ба ҷо меоварад.

5. Шинохтани вақт. Ҳар намозеро дар вақти худаш адо намояд.

6. Пок будан аз ҳадас (бетаҳорати)-и хурд ва бузург, яъне аз бевузӯйӣ ва аз ҷанобат.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ҳудованд мефармояд: «Ва либосҳоятро пок соз». (Сураи Муддасир, 74: 4)

<sup>2</sup> Ҳудованд мефармояд: «Пас рӯи худро ба ҷониби Масҷиду-л-ҳаром бигардон ва дар ҳар кучое бошед, рӯйҳоятонро ба ҷониби он бигардонед». (Сураи Бақара, 2: 150).

<sup>3</sup> Паёмбари акрам (с) мефармояд: «Намози ҳеч касе, то вузӯ нағирад ва покиро дар мавзеъҳои худаш нағузорад, тамом (ва раво) нағарداد...». (Сунани Абӯдовуд, 857; Сунани Ибни Моча, 460). Ҳамчунин мефармояд: «Касе вузӯ нағошта бошад, намозе барои ў нест...». (Сунани Абӯдовуд, 101; Сунани Ибни Моча, 398, 399, 400; Мустандреки Ҳоким, 518, 519, 520. Ҷ. 1. – С. 245, 246, 992, 9899. Ҷ. 1, 4. – С. 402, 66; Муснади имом Аҳмад, 9137. Ҷ. 3. – С. 146, 26604, 26605, 26606. Ҷ. 7. – С. 527). Ояти фарзияти вузӯ ва гул низ ҳамин покиро дар назар дорад.

## Баъзе масоили ин боб

**1.** Агар либоси касе нопок бошад ва чизе ҳамроҳи худ надошта бошад, ки либосашро бо он пок созад, метавонад бо ҳамон либоси нопок намоз хонда ва намозашро иъода нанамояд. Намоз бо он либоси начис беҳтар аст аз барахна гузоштани он.

**2.** Шахсе либосе надошта бошад, киavrаташро сатр намояд, метавонад ҳамон тавр урён ва луч намозашро бо рукӯй ва сучуд адо намояд. Вале беҳтар аст нишаста рукӯйу саҷдашро анҷом диҳад.

**3.** Агар ҳангоми баргузории намоз аз чаҳор як ҳиссаи аврати намозгузор бараҳна бошад, намозаш дуруст намегардад.

**4.** Ҳангоми хондани намоз, агар сари духтари ба балофат нарасида бараҳна гардад, намозаш ҷоиз аст.

**5.** Агар тамоми либос нопок бошад ва ё камтар аз чаҳор як ҳиссаи он пок ва боқӣ ҳамааш начис бошад, дар ин сурат намозгузор ихтиёр дорад: ё бо он либоси начис ва ё бараҳна намозашро бигузорад, вале бо он либос гузоридани намоз беҳтар мебошад. Агар аз чаҳор як ҳиссаи либос пок бошад, гузоридани намоз бо либос воҷиб аст.

**6.** Дар мусофират агар ба андозае об дошта бошад, ки яке аз ду корро ё вузӯ ва ё пок соҳтани начосатро кифоя қунад, дар ин сурат бо оби доштааш начосатро бишӯяд ва барои намоз таяммум бигирад.

**7.** Шахсе намози пешинашро адо намояд ва баъдтар маълум шавад, ки вақти намози пешин ба охир расида ва ин вақти намози аср мебошад, намози гузоштаи вай комил ва ҷоиз аст, дигар пешинашро қазоӣ намегузорад.

**8.** Шахсе намозеро гузорад ва баъдтар маълум шавад, ки ҳанӯз вақти он намоз надаромадааст, он намозаш дуруст намегардад. Бояд онро бори дигар, пас аз даромадани вақт бигузорад.

**9.** Бо забон ният кардан ҳатмӣ намебошад, балки намозгузор дар дил ҳамин қадар ирова намояд, ки меҳоҳам фалон намозро бигузорам, кифоя аст. Агар нияташро ба забон ифода намояд ва ҳамин қадар бигӯяд, ки: «*Ният кардам бигузорам чаҳор ракъат фарзи намози пешин ё аср ва ё хуфтан*», кифоя бошад.

**10.** Агар дар дил нияти пешинро дошта бошад, вале бар забонаш масалан, намози аср ҷорӣ шавад, боке надорад ва намоз дуруст мешавад.

**11.** Агар ба фаромӯшӣ ба ҷои чаҳор ракъат шаш ракъат ва ё ба ҷои ду се ракъат бигӯяд, ҷоиз аст ва зараре надорад.

**12.** Агар қасеро ҷанд вақт намоз қазо шуда бошад ва биҳоҳад қазои онҳоро ба ҷой оварад, бояд вақтро дар нияти ҳуд муайян намояд. Ин гуна ният кунад, масалан: «*Ният кардам ба ҷой оварам қазои ду ракъат фарзи аввалин бомдоодро ё чаҳор ракъат пешини аввалинро ё қазои ду ракъат фарзи охирин бомдоодро ё чаҳор ракъат пешини охиринро*». Агар ба таври мутлақ фарз ният кунад, ҷоиз нест.

**13.** Агар аз қасе намозҳои ҷанд рӯз пай дар пай фавт шуда бошанд ва акнун меҳоҳад қазои онҳоро ба ҷой оварад, бояд чунин ният кунад: «*Ният кардам ба ҷой оварам қазои ду ракъат фарзи бомдооди рӯзи шанбе ё якшанберо*».

Агар қазои намозҳои ҷандмоҳа ва ё ҷандсолаашро биҳоҳад ба ҷой оварад, ҳамин ки бигӯяд: «*Ният кардам ба ҷой оварам ё бигузорам қазои ду ракъат фарзи аввалин бомдоод ё чаҳор ракъат фарзи аввалин пешин ё асрро ё охирин...*», кофӣ бошад.

**14.** Дар намозҳои суннат ва нағл ҳамин ки бигӯяд: «*Ният кардам бигузорам ду ракъат намоз барои Худо «Аллоҳу акбар»*», кифоя бошад. Аммо дар намози таровех беҳтар аст бигӯяд: «*«дӯ ракъат суннати намози таровех»*».

### Микдори пӯшонидани аврат

Микдори аврати мардон ки пӯшонидани он ҳам дар намоз ва ҳам дар хориҷи он фарз ва лозим аст, аз зери ноғ

то зери зону мебошад.<sup>1</sup>

Он микдоре, ки барои мард аврат аст, барои зани қаноз ба иловаи пушт ва шикамаш аврат буда, бақияи аъзои баданаш аврат ҳисоб намешаванд.

Аммо тамоми бадани зани озод, ба гайри рӯ, дастҳо ва пойҳояш, аврат мебошад.<sup>2</sup>

### Ахкоми қибла

Касе аз тарси дарранда ва ё ҳар чизи дигаре қодир набошад дар вақти намоз рӯяшро ба тарафи қибла намояд, ба ҳар тарафе, ки метавонад, рӯй оварда, намозашро адо намояд.

Агар тарафи қибла барояш маълум набошад ва қасеро ҳам пайдо накунад, ки аз ўқибларо бипурсад, дар ин сурат бояд таҳарро намояд. *Таҳарро* он аст, ки барои дарёфти чиҳати қибла кӯшишу диққат ба ҳарҷ диҳад, то гумонаш ба чиҳате голиб гардад ва дилаш ба тарафе гувоҳӣ диҳад. Пас аз он рӯ ба ҳамон сӯ ниҳода, намозашро адо намояд ва агар баъд аз адои намоз дарёбад, ки чиҳати намози гузоридааш ба сӯи қибла набудааст, намозашро иъонаҳад кард (яъне намозашро аз сар намехонад).

Касе, ки чиҳати қибла барояш маълум нест, агар бе таҳарро намозашро бихонад, намозаш дуруст намешавад. Аз ин рӯ, бояд намозашро иъода намояд, агарчи баъдан

<sup>1</sup> Паёмбари акрам (с) мефармояд: «*Роши по аврат аст*». (Саҳехи Бухорӣ, боби 12-ум. Бухорӣ онро ба ҳайси таълиқ пеш аз ҳадиси 371-ум овардааст. Сунани Абӯдовуд, 4014; Сунани Тирмизӣ, 2795, 2796, 2797. Тирмизӣ ҳадиси охирро ҳасан ва гариб гуфтааст).

<sup>2</sup> Паёмбари акрам (с) мефармояд: «(*Бадани зан (ба тамом) аврат аст. Вақте (аз хонааш) хориҷ шавад, шайтон ўро зери назар гирад*)». (Яъне дар пайи аз роҳ задани ў бошад). (Сунани Тирмизӣ, 1173. Тирмизӣ онро ҳадиси ҳасан, саҳех ва гариб гуфтааст). Вале рӯй, дастҳо ва қадамҳои зан аврат нестанд. Худованд мефармояд: «*Ва (занон) зинатҳои худро ошкор нанамоянд, магар он (мавзеъи зинат)-еро, ки намоён бошад*». (Сураи Нур, 24: 31).

маълум гардад, ки намозашро рӯ ба сӯи қибла адо намудааст. Ҳамчунин, агар касе пайдо мешуд, ки тарафи қибларо аз вай бипурсад, вале шарм намуда, аз вай напурсиду намозашро хонд, намозаш ҷоиз нест.

Агар дар аснои намоз барои намозгузор пас аз таҳарро маълум шавад, ки чихате, ки рӯ ба он намоз меҳонад, қиблла нест ва ё ба гумони ӯ голиб гардад, ки қиблла дар чихати дигар аст, дарҳол бояд ба он тараф баргашта, намозашро идома диҳад ва лозим нест, ки намозашро аз сар хонад. Агар ҳамон тавр барногашта истод, намозаш ҷоиз нест.

Агар касе дар дохили хонаи Каъба намоз хонад, ҳар намозе, ки бигузорад ва ба ҳар тарафе, ки рӯй оварад, ҷоиз аст.



***Фасли чаҳорум*****ФАРЗҲОИ НАМОЗ**

Фарзҳои намоз, ки ба онҳо руқнҳои намоз низ гуфта мешавад, иборатанд аз:

1. Такбири таҳрима (бо гуфтани «Аллоҳу акбар» ба намоз доҳил шудан).<sup>1</sup>
2. Қиём (истодан).<sup>2</sup>
3. Қироат кардан, яъне Қуръон хондан дар ду ракъати намози фарз ва низ дар тамоми ракъатҳои витр ва намозҳои нафл. Камтарин микдоре, ки фарзи қироат ба чой меояд, хондани як ояти дароз ва ё се ояти кӯтоҳ аст.<sup>3</sup>
4. Руқӯъ.
5. Сучуд.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Ояти 3-юми сурай Муддассир фарзияти такбири таҳримаро событ месозад, он чо, ки мефармояд: «**Ва Парвардигоратро ба бузургӣ ёд кун**». Он такбир барои он такбири таҳрима номида шудааст, ки шахси намозгузор бо гуфтани он тамоми тааллукоти дунявий ва кору бори зиндагиро дар муддати намоз бар худ ҳаром мегардонад. Пас бояд кӯшиш намояд, то андешаи худро низ дар ёди Худо тамаркуз баҳшад.

Паёмбари акрам (с) мефармояд: «**Калиди (дари) намоз покист ва таҳрим (ҳаром гардонидани дунё баро)-и он такбир аст ва таҳлил (ҳалол намудани дунё дар охир)-и он бо салом додан аст**». (Сунани Абӯдовуд, 61, 618; Сунани Тирмизӣ, 3; Сунани Ибни Моча, 275. Тирмизӣ мегӯяд: Ин ҳадис сахехтарин ва бехтарин чизест, ки дар ин боб ворид шудааст).

<sup>2</sup> Худованд дар ояти 238-уми сурай Бақара мефармояд: «**Ва барои Худо хошеъона (ва фармонбарона) қиём намоед**».

<sup>3</sup> Худованд дар бораи қироат мефармояд: «**Пас (дар намозҳоятон) аз Қуръон он микдоре, ки (бароятон) муяссар гардад, қироат намоед**». (Сураи Муддассир, 74: 20).

<sup>4</sup> Худованд дар бораи руқӯъ ва сучуд мефармояд: «**Эй қасоне, ки имон овардаед, руқӯъ ва сучуд намоед ва Худоятонро бипарастед ва (корҳои)**

## 6. Қаъдаи ахир ба миқдори хондани ташаҳҳуд.<sup>1</sup>

Адои фарзҳои мазкур барои намозгузор ҳатмӣ аст.

Бинобар ин, агар яке аз онҳоро, хоҳ қасдан, ё аз рӯи фаромӯшӣ, тарк намояд, намозаш саҳеҳ набуда ва бояд онро аз сар бихонад. Тарк кардани фарз ба воситаи саҷдаи саҳв ҷуброн ва ислоҳ намешавад.

### Воҷиботи намоз

Баъзе аъмоли дигар дар намоз воҷиб мебошанд.<sup>2</sup> Воҷиботи намоз ба тартиби зеранд:

**1.** Хондани сураи «Фотиҳа» (*Алҳамд*) дар ду ракъати аввали фарзҳо ва дар тамоми ракъатҳои витр ва намозҳои суннат ва нафл.

**2.** Замм (пайваст ва илова) намудани як сура (ва ё се оят) ба сураи «Фотиҳа» дар ду ракъати аввали намозҳои фарз ва дар тамоми ракъатҳои витр ва намозҳои суннат ва нафл.

**3.** Тақдим, яъне пеш хондани сураи «Фотиҳа» аз сурае, ки ба он зам мешавад.

**хайрро анҷом дихед, то раstagor гардед.** (Сураи Ҳаҷ, 22: 77).

<sup>1</sup> Қаъдаи ахир низ дар зимни маънои: «**Намозро барпой доред**» доҳил мебошад. Зоро намоз ба таври комил вакте барпой дошта мешавад, ки то ин қаъда бе нуқсон ба ҷой оварда шавад. Абдуллоҳ ибни Масъуд (р) мефармояд: «*Паёмбар (с) дастамро гирифт ва ташаҳӯдро ба ман таълим дод ва дар охир гуфт: Вақте инро гуфтӣ ё анҷом додӣ, намозатро ба ҷой овардай. Агар хоҳӣ, пас аз он метавонӣ бихезӣ ва агар хоҳӣ, метавонӣ биниишинӣ*». (Сунани Абӯдовуд, 970).

Аз ин ҳадис бармеояд, ки фарзҳои намоз бо қаъдаи ахир комилан ба ҷой оварда мешаванд. Ҷӣ тавре мебинем, руҳиҳо ва ё фарзҳои намоз бо китоби Ҳудо ва ба таври қатъӣ собит шудаанд.

<sup>2</sup> Воҷиб – ба монанди фарз амали ҳатмӣ ва лозим мебошад, вале қоғоғиҳати далеле, ки воҷиб ба он собит шудааст, ба андозаи далелҳои фарзҳо намебошад, яъне дар қатъӣ будани он шубҳае мавҷуд аст. Ба монанди далелҳое, ки ба таври заннӣ (ба голиби гумон) собит шудаанд, на ба сурати қатъӣ, ба мисли ҳабари воҳид. Ё далолати он заннӣ бошад, ба монанди калимаҳое, ки ду маъно ва ё бештар аз он доранд.

4. Қаъдаи аввал ба миқдори Аттахийёт хондан.
5. Хондани «ташаҳҳуд» (Аттахийёт) ҳам дар қаъдаи аввал ва ҳам дар қаъдаи ахир.
6. Бо лафзи «салом» хориҷ шудан аз намоз.
7. Хондани дуъои «қунут» дар намози витр.
8. Такбироти зоид дар иди Фитр ва иди Қурбон ва он се такбирий дар ҳар ракъат аст.
9. Таъйини қироат дар ду ракъати аввали фарзҳо.
10. Итминон ва оромиш дар аркони намоз.
11. Анҷом додани саҷдаи дуюм пас аз саҷдаи аввал, бефосила андохтан дар миёни онҳо.
12. Хестан ба сӯи ракъати сеюм ба сурати фаврӣ ва бетаъхир пас аз фориг шудан аз хондани «Аттахийёт» дар қаъдаи якум.
13. Ҷаҳр (баланд) хондани имом қироатро дар намози субҳ, дар ду ракъати аввали намози шом ва хуфтан, дар намози чумъа, идайн, таровех ва дар намози витр дар момҳи рамазон.
14. Хуфя (паст) хондани қироат дар намозҳои пешин, аср, як ракъати охири намози шом ва ду ракъати охири намози хуфтан. Шахси танҳогузор ва нафлгузори дар шаб дар баланд ва паст хондани қироат дар тамоми мавридҳое, ки баланд хонда мешавад, ихтиёр дорад.

Хукми вочиботи мазкур ин аст, ки агар яке аз онҳо қасдан тарқ шавад, бояд намоз аз сар гузорида шавад, вали агар аз рӯи сахву фаромӯшӣ тарқ карда шавад, ба воситаи саҷдаи сахв мумкин аст онро ҷуброн намуд.

Бақияи амалҳои намоз, ба гайри он чи дар боби фарзҳо ва вочиботи намоз зикр шудааст, баъзе суннат ва баъзе дигар мустаҳаб ҳастанд.

### Суннатҳои намоз

Суннатҳои намоз ду навъ ҳастанд: қавлӣ ва феълӣ.

**Суннатҳои қавлӣ:**

Суннатҳои қавлӣ он зикрҳо, дуъоҳо ва калимаҳое ме-

бошанд, ки намозгузор онҳоро дар мавқеъҳои гуногуни намоз мегӯяд.

**1. Дуъои истифтоҳ** ва он дуъоест, ки дар аввали намоз хонда мешавад ва ба он *сано* низ мегӯянд. (*Субҳонака-л-лоҳумма ва ...*).<sup>1</sup>

**2. Истивъоза:** «*Аъузу биллоҳи мина-ш-шайтони-р-расим*» ва «*Бисмиллоҳи-р-раҳмони-р-раҳим*» гуфтан.

**3. Гуфтани омин:** Дар поёни сурai «Фотиха» шаҳси танҳугузор пас аз «*вала-з-золлийн*» омин мегӯяд ва дар намози ҷамоат пас аз «*вала-з-золлийн*» гуфтани имом дар намозҳои ҷаҳрӣ (баланд) ҳам худи имом ва ҳам намозгузорони ҳамроҳи ў омин мегӯянд.<sup>2</sup> Паст гуфтани он (омин) низ суннат мебошад.

<sup>1</sup> Худованд мефармояд: «*Ва (ҳамроҳ) бо ҳамди Парвардигорат, вақте қиём менамой, тасбех бигӯ*». (Сураи Тур, 52: 48). Ривоят шудааст, ки: «*Паёмбар (с) вақте намозро ифтитоҳ мекард, (пас аз тақбир) «Субҳонака-л-лоҳумма ва биҳамдика ва таборакасмука ва таъоло ҷаддука ва ло илоҳа гайрук» мегуфт*». (Сунани Абӯдовуд, 775, 776; Сунани Тирмизӣ, 242, 243; Сунани Насой, 898, 899; Сунани Ибни Моча, 804, 806).

<sup>2</sup> Дар бораи гуфтани асли «омин» ҳадисҳои саҳехи зиёде ривоят шудааст. Паёмбари акрам (с) мефармояд: «*Вақте яке аз шумо «омин» гӯяд ва фариштагон (низ) дар осмон омин гӯянд ва ин ду омин бо ҳам мувоғиқ оянд, гуноҳони гузаштаи вай баҳшида шаванд*». (Саҳехи Бухорӣ, 781; Сунани Насой, 929).

Ҳамчунин он Ҳазрат (с) мефармояд: «*Вақте имом «Гайри-л-магзуби ъалайхим вала-з-золлийн» (ва дар ривояте омин) гуфт, шумо низ омин бигӯед. Зоро омин гуфтани касе бо омин гуфтани фариштагон мувоғиқ ояд, гуноҳони гузаштаи ў баҳшида шаванд*». (Саҳехи Бухорӣ, 780, 782, 4475, 6402; Саҳехи Муслим, 914 (410)-72, 75; Сунани Абӯдовуд, 935, 936; Сунани Тирмизӣ, 250. Сунани Насой, 927; Сунани Ибни Моча, 851, 852).

Аммо ривоятҳое, ки дар бораи баланд ва ё паст гуфтани омин ворид шудаанд, дар кувват ва сиҳҳат ба дараҷаи ривоятҳои событсозандӣ асли он намебошанд. Бинобар ин, муҳаддисон ва фақеҳони киром пас аз таҳқиқ ва баррасии тамоми ин ривоятҳо яке аз онҳоро бар дигаре тарҷех додаанд. Машоҳӣ ва бузургони мазҳаби ҳанафӣ ривояти паст гуфтани оминро бар ривояти баланд гуфтани он тарҷех додаанд.

Аз Воил ибни Чуҳр дар ин бора ду ривоят омадааст, яке аз тарики Суфён ва дигаре аз тарики Шӯъба. Дар ривояти Суфён аз Воил ибни Чуҳр омадааст, ки: «*Паёмбар (с)-ро шунидам, вақте «Гайри-л-магзуби*

**4. Такбироти интиқолот:** такбири ба рукӯй рафтан, ба сучуд рафтан, аз сучуд хестан ва гайра

**5.** Дар рукӯй ва сучуд хадди ақал се бор «Субҳона раббия-л-ъазим» ва «Субҳона раббия-л-аъло» гуфтан.<sup>1</sup>

**6. «Самиъа-л-лоҳу лиман ҳамидаҳ»** гуфтани имом вакте аз рукӯй бармехезад ва охиста «Раббано лака-л-ҳамд» гуфтани муқтадӣ.<sup>2</sup> Шахси танҳогузор ҳар дуро якчоя мегӯяд.

*ъалайҳим вала-з-золлиһ»-ро хонд, омин гуфт ва садояширо бо он баланд кард».*

Дар ривояти Шӯъба аз Воил ибни Ҷухр омадааст, ки: «Паёмбар (с)-ро шунидам вақте «Гайри-л-магзуби ъалайҳим вала-з-золлиһ»-ро хонд, оминро бо садои паст гуфт». (Тирмизӣ ҳар ду ривоятро дар Сунани худ бо рақами 248 овардааст). Ҳарчанд Тирмизӣ ривояти Суфёнро аз ривояти Шӯъба саҳеҳтар гуфтааст, vale машоихи мазҳаби ҳанафӣ ривояти Шӯъбаро аз ривояти Суфён сахеҳтар медонанд ва Шӯъбаро аз Суфён дар ҳифз қавитар мегӯянд.

Аз Иброҳими Нахаъӣ ривоят шудааст, ки: «Чаҳор ҷизро имом паст мегӯяд: Бисмиллоҳи-р-раҳмони-р-раҳим, истиъоза, омин ва раббано лака-л-ҳамд-ро». (Мусаннафи Абдуరраззоқ, 2596. Ч. 2. – С. 87).

Дар ривояти дигаре аз Иброҳим омадааст, ки: «Имом панҷ ҷизро паст мегӯяд: Субҳонака-л-лоҳумма, истиъоза, бисмиллоҳ, омин ва раббано лака-л-ҳамд-ро». (Мусаннафи Абдуరраззоқ, 2597. Ч. 2. – С. 87).

<sup>1</sup> Ривоят шудааст, ки паёмбар (с) фармуд: «**Вақте касе аз шумо рукӯй** кунад **ва се бор «Субҳона раббия-л-ъазим»** бигӯяд, **дар ҳакиқат, рукӯй** ўши **пурра гардидааст ва ин камтарин миқдори тасбеҳ аст ва вақте** саҷда **кард ва се бор «Субҳона раббия-л-аъло»** гуфт, **саҷдааш низ комил гардидааст ва ин камтарин миқдори тасбеҳ мебошад**». (Сунани Абӯдовуд, 886. Сунани Тирмизӣ, 261. Сунани Ибни Моча, 890. Абӯдовуд ва Тирмизӣ ҳадисро мурсал гуфтаанд ва Тирмизӣ афзудааст: «Ва ахли имл ба ҳамин амал мекунанд»).

<sup>2</sup> Имом танҳо «Самиъа-л-лоҳу лиман ҳамидаҳ» мегӯяд ва муқтадӣ низ танҳо «Раббано лака-л-ҳамд» мегӯяд ва ҳамин онҳоро кифоя аст. Диғар зарурате вучуд надорад, ки онҳо ҳар ду зикрро якчоя бигӯянд. Ин назари имом Абӯҳанифа (рҳ) мебошад. Паёмбар (с) низ мефармояд: «**Вақте имом «Самиъа-л-лоҳу лиман ҳамидаҳ»** гуфт, **шумо «Раббано ва лака-л-ҳамд»** бигӯед...». (Саҳеҳи Бухорӣ, 722, 733, 734; Саҳеҳи Муслим, 921 (411)-77, 930 (414)-86; Сунани Тирмизӣ, 361). Аммо назари Имомайн он аст, ки имом ҳар ду зикрро чамъ менамояд.

**7.** Хондани сураи «Фотиха» дар ду ракъати охири намозҳои пешин, аср, хуфтан ва дар ракъати сеюми намози шом.

**8.** Хондани салавотҳо (дурудҳо) бар расули Худо (с) пас аз ташаҳҳуди қаъдаи ахир.

**9.** Дуъо кардан барои худ, пас аз хондани салавотҳо бо дуъоҳои маъсурা (ривоятшуда).

### *Суннатҳои феълӣ:*

Суннатҳои феълӣ он афъол, аъмол ва ҳолатҳои маснуне мебошанд, ки намозгузор онҳоро дар намоз анҷом медиҳад.

1. Бардоштани дастҳо то баробари гӯшҳо ҳангоми такбири таҳрима.<sup>1</sup>

2. Ба сӯи қибла гардонидани кафи ҳар ду даст ва кафи ангуштон дар вақти такбири таҳрима.

3. Гузоштани дasti рост бар болои дasti чап ва ниҳодани онҳо дар зери ноф дар вақти қиём.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Анас (р) мефармояд: «Расули Худо (с)-ро дидам, ки такбир гуфт ва ангуштони бузургаширо то баробари гӯшҳояи бардошт. Он гоҳ ба рӯкӯъ рафт, то он ки тамоми пайванҷояи қарор гирифт. Сипас такбир гуфта, ба поён рафт, то он ки дастҳояи аз зонуҷояи пеш гузашт». (Сунани Доракутӣ, 12. Ч. 1. – С. 300, 7. Ч. 1. – С. 345; Мустандреки Ҳоким, 822. Ч. 1. – С. 349. Ҳоким исноди онро саҳех ва бар шарти Шайхайн гуфтааст).

<sup>2</sup> Дар бораи асли гузоштани дasti рост бар дasti чап дар қиём ривоятҳои саҳехе ворид шудааст. Аз Саҳл ибни Саъд ривоят шудааст, ки: «Мардум (дар замони наёмбар (с)) амр мешуданд, ки шахси намозгузор дasti рости худро дар намоз бар дasti чапаш гузорад». (Саҳехи Бухорӣ, 740). Аз Абдуллоҳ ибни Масъуд (р) ривоят шудааст, ки: «(Дар намоз) дasti чапамро бар болои дasti ростамро гузошта будам, ки наёмбар (с) маро дид ва дasti ростамро гирифта, бар рӯи дasti чапам гузошти». (Сунани Абӯдовуд, 755; Сунани Насой, 887; Сунани Ибни Моча, 811).

Аммо пас аз он дар бораи ниҳодани дастҳо дар зери ноф ё дар болои ноф ва ё бар сари сина ривоятҳои гуногуне ворид шудааст, ки хеч қадоми онҳо дар қувват ба андозаи ривоятҳои аввал намебошанд. Бинобар ин, муҳаддисон ва фақеҳони киром пас аз таҳкику баррасии дараҷаи қувват ва заъфи онҳо якеро бар дигаре тарҷеҳ додаанд. Ма-

4. Кушода гузоштани миёни ҳар ду пои худ дар вақти қиём. Бояд фосилаи миёни қадамхояш дар ҳолати қиём ба андозае бошад, ки тавозуни худро ҳифз намояд. Барои ҳамин фақеҳони киром фосилаи қадамхоро дар ҳолати қиём барои шахси одӣ ва миёна ба миқдори чаҳор ангушти даст ихтиёр намудаанд ва барои одамони бузургчусса ва фарбех ба ҳар андоза, ки ба тавозуни онҳо муносиб бошад, ҷоиз аст.<sup>1</sup>

5. Доштани ҳар ду зонуи худ ба ҳар ду даст дар вақти рукӯъ ва кушода гузоштани ангуштони даст дар он ҳолат.

6. Ҳамвор намудани пушт ва сарро бо он баробар соҳтан дар вақти рукӯъ.

7. Дур доштани дастҳо аз паҳлӯҳо дар ҳолати рукӯъ.

8. Ҳангоми ба саҷда рафтан аввал ҳар ду зону, сипас

шоҳии кироми мазҳаби ҳанафӣ ва қисми зиёде аз муҳаддисон санади ривоятҳои ниҳодани дастҳо дар зери нофро сахехтар ва қавитар дониста, онҳоро бар ривоятҳои дигар тарҷӯҳ додаанд.

Аз Воил ибни Ҷухр (р) ривоят шудааст: «Паёмбар (с)-ро дидам, ки дар намоз дасти ростаишро бар дасти чапаш дар зери ноф мегузозит». (Мусаннафи Ибни Абӯшайба, б. Ҷ. 1. – С. 427). Дар «Осору-с-сунан» исноди онро сахех гуфтааст. (Осору-с-сунан. – С. 77). Ҳамин тавр, дар «Мусаннафи Ибни Абӯшайба» ду ривояти дигар низ омадааст, ки паёмбар (с) дастхояшро дар намоз дар зери ноф мегузозит. (7, 10. Ҷ. 1. – С. 427). Дар «Осору-с-сунан» исноди ҳадиси аввалро ҳасан ва исноди ҳадиси дуюмро сахех гуфтааст. (Осору-с-сунан. – С. 78). Муҳаммад ибни Алии Нимавӣ, Осору-с-сунан. – Мултон. Минбаъд: Осору-с-сунан.

<sup>1</sup> Дар ҳошияи «Таҳтовӣ» бар «Дур» омадааст: «Ва наздиктарин вазъи намозгузор ба ҳолати ҳушӯъ ин аст, ки фосилаи миёни қадамхояш дар рукӯъ ба андозаи чаҳор ангушти даст бошад». (Абӯсуъуд аз Ҳимавӣ). Мегӯям: Ин миқдор дар одами фарбех ва соҳибудра (грижадор) хуб зоҳир намешавад, балки беҳтар он аст, ки миқдори он ба таври мутлак ва ба одати мардум вогузор гардад. Агар миқдори он маҳдуд дониста шавад, пас бояд гуфта шавад, ки ҳолати зарурат истисно мебошад. (1/202).

Дар Саҳехи Бухорӣ дар боби «Часпонидани китф ба китф ва по ба по дар сағ» аз Анас (р) пас аз зикри рост намудани сафҳо ривоят шудааст, ки: «Ҳар яке аз мо китфаишро ба китф ва пояширо ба пои бародараш (дар сағ) мечаспонд». (Саҳехи Бухорӣ, 725).

ҳар ду даст ва баъд аз он пешонии худро ба замин бигузорад ва вақти аз саҷда хестан аввал пешонӣ, сипас ҳар ду даст ва дар охир ҳар ду зонуи худро аз замин бардорад.

9. Дар вақти саҷда рӯи худро дар миёни кафҳои ҳар ду дасташ бигузорад. Ҳар ду оринҷашро (бозуяшро) аз пахлӯҳояш ва ҳар ду соъидашро (банди дастҳояшро) аз замин дур бидорад.

10. Дар вақти саҷда ангуштони дастҳояшро бо ҳам часпида бидорад. Ва ангуштони ҳар ду поящро ба сӯи қибла гардонад.

11. Дар миёни ҳар ду саҷда вақте ором мегирад, дастҳои худро бар рӯи ронҳояш бигузорад.

12. Дар ҳолати нишастан дар қаъдаи ҳам аввал ва ҳам ахир пои чапашро фарш (пахн) намуда, пои росташро истода гузорад.

13. Бо ангушти мусаббиҳа (ишора) дар ташаҳҳуд ишора намояд. Ҳангоми гуфтани «*ло илоҳа*» онро бардорад ва дар «*илла-л-лоҳ*» поён фарорад.

1. Салом доданро аз тарафи рост оғоз намояд ва овози худро дар саломи тарафи чап каме пасттар намояд.

2. Саломи муктадӣ бо саломи имомаш пайваста бошад.

3. Масбуқ, пас аз салом додани имом ба ҳар ду тараф, барои хондани ракъатҳои боқимондааш бархезад.

### Одоби намоз

#### *Бархе одоби намоз иборатанд аз:*

1. Берун кардани дастҳо аз остињҳо дар аснои гуфтани такбир (барои мардон).

2. Нигоҳи намозгузор бояд ҳангоми қиём ба саҷдагоҳаш ва дар аснои рукӯъ ба пушти пойҳояш ва вақти сучуд ба нармии биниаш ва дар вақти нишастан ба синааш ва ҳамчунин вақти салом додан ба шонаҳояш бошад.

3. Дар сурати имкон сурфа (сулфа)-ашро дафъ намояд.

## Тафовутҳои намози зан аз намози мард

Намози зану мард дар тамоми сифатҳо ва тариқаи гузоридан як хел аст ва танҳо дар баъзе мавридиҳои ҷузъӣ, ки ба занон хос мебошанд, аз ҳам фарқ мекунанд.

Инак, баёни онҳо:

1. Зан дар вақти такбiri таҳrima дастҳояшро аз остинҳояш берун намекунад.
2. Дар такбiri таҳrima дастҳояшро то баробari китфҳояш мебардорад.
3. Дастҳoi худро дар вақти қiём бар синаи худ мегузорад.
4. Дар вакти рукӯъ танҳо дастҳояшро бар зонухояш мегузорад ва ангуштонашро кушода намесозад.
5. Дар рукӯъ худро андаке ҳам менамояд, то ба ҳадди рукӯъ бирасад, vale ҳамвор намудани пушт ва баробар сохтани сар бо пушт барои ў ( зан) зарурат надорад.
6. Дар рукӯъ бозухояшро ба ронҳояш мечаспонад.
7. Дар саҷда шикамашро ба ронҳояш мечаспонад.
8. Дар ҳар ду қаъда бар рони чапаш менишинад, яъне ҳар ду поясшро ба тарафи росташ берун бароварда, соқи poi росташро бар болои poi чапаш мегузорад ва бар замин менишинад.
9. Дар саҷда соъидҳояш (банди дастҳояш)-ро бар замин мегузорад.
10. Дар намозҳои ҷаҳрӣ (баланд) Қуръонро баланд намехонад.



### *Фасли панҷум*

## ТАРЗИ ГУЗОРИДАНИ НАМОЗ

**1.** Намозгузор, вакте меҳоҳад намоз хонад, ангуштони бузурги худро баробари гӯшҳояш бардошта ва дар ҳоле ки дохили кафҳояш ба сӯи қибла ҳастанд, такбири таҳрима: «*Аллоҳу акбар*» (الله أَكْبَر) бигӯяд. Дар такбири таҳрима на-бояд дар ҳамзай «*Аллоҳ*» (الله) ва низ «бо»-и «*акбар*» (أَكْبَر) мад қашад.

Зан ҳангоми такбири таҳрима дастҳояшро то баробари шонаҳояш (китфҳо) баланд мекунад.

**2.** Дасти росташро ба болои дасти чап қарор дода, ба зери ноғ мениҳад ва сано меҳонад.

Сано чунин аст:

**سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ**

«Субҳонака-л-лоҳумма ва биҳамдика ва таборака-сму-ка ва таъоло ҷаддука ва ло илоҳа гайрука».

«Парвардигоро, Туromo ба покӣ ва синоши ёд мекунам ва пок аст номи Ту ва бисёр олӣ аст бузургии Ту ва нест худое гайр аз Ту».

Зан кафи дасти росташро болои кафи дасти чап қарор дода, бар синаи худ мениҳад. Ҳар қиёме, ки дар он зикри маснун (дуъо ва қироате, ки аз ҷониби шаръ муқаррар гардидааст) вучуд дошта бошад, гузоштани дасти рост болои дасти чап он суннат аст.

**3.** Баъд аз сано бефосила: «*Аъузу биллоҳи мина-и-шай-тони-p-раҷим*» ва пас аз он: «*Бисмиллоҳи-p-раҳмони-p-ра-ҳим*»-ро барои қироат бихонад.

Муқтадӣ «Аъузу биллоҳ»-ро намехонад.

*Сано, Аъузу биллоҳ ва Бисмиллоҳ* хуфя ва паст хонда мешаванд.

«Бисмиллоҳ» дар байни сураи «Фотиҳа» ва сураи замгардида хонда намешавад, балки ҳамон «Бисмиллоҳ»-и аввали сураи «Фотиҳа» ўро кифоя мекунад.<sup>1</sup>

4. Баъд аз он дарҳол сураи «Фотиҳа»-ро қироат намуда, дар поёни он оминро хуфя (паст) гӯяд ва пас аз он як сура ё се оят қироат намояд.

5. Баъд аз қироат такбир – «Аллоҳу акбар» гӯён ба рӯқӯй равад<sup>2</sup> ва дар ҳоли руқӯй, ки дастхояшро бар зонухо-

<sup>1</sup> Вале зоҳир ин аст, ки гуфтани он пас аз сураи «Фотиҳа», яъне дар ибтидои сураи баъдӣ низ беҳтар мебошад, зеро «Бисмиллоҳ» аслан барои муайян намудани фосила ва чудоии байни сураҳо мебошад.

<sup>2</sup> Дар ҳолати ба руқӯй рафтган дигар дастхояшро баробари гӯшҳо ва ё китфҳояш намебардорад. Ин амал, яъне бардоштани дастҳо дар вакти ба руқӯй рафтган ва аз он барҳестанро дар истилоҳи фақехон ва муҳаддисон «рафғи ядайн» мегӯянд.

Дар ривоятҳо ҳам бардоштани дастҳо дар ин ҳолатҳо ва ҳам набардоштани онҳо ҳар ду ба таври саҳех ворид шудаанд. Аз ҷумла Абдуллоҳ ибни Умар (р) мефармояд: «Расули Ҳудо (с)-ро дидам, ки вакте ба намоз мемехест, дастхояшро то баробари китфҳояши мебардошт ва ин (рафғи ядайн)-ро вакте барои руқӯй такбир мегуфт ва вакте аз руқӯй бармемехест, низ анҷом медод ...., вале онро дар саҷда наmekард». (Саҳехи Бухорӣ, 735, 736, 738, 739; Сунани Абӯдовуд, 741; Сунани Насой, 875, 876, 877). Ривоятҳо дигаре низ дар ин бора ворид шудааст.

Ҳамин тавр, дар бораи набардоштани дастҳо низ ривоятҳои саҳехе аз паёмбар (с) ворид шудааст. Аз ҷумла Абдуллоҳ ибни Масъуд (р) мефармояд: «Оё намози расули Ҳудо (с)-ро бароятон бигузорам? Пас намоз гузошт ва дастхояшро, ба ҷуз дар навбати аввал, (яъне дар вакти такбiri таҳrima), дигар набардошт». (Сунани Абӯдовуд, 748; Сунани Тирмизӣ, 257; Сунани Насой, 1025. Тирмизӣ онро ҳадиси ҳасан гуфтааст).

Аз Баро ибни Озаб (р) низ ривоят шудааст: «Расули Ҳудо (с) дастхояшро танҳо дар ибтидои намоз мебардошт ва онҳоро (дигар то оҳир) намебардошт». (Сунани Абӯдовуд, 749, 750, 751). Машоихи киром ва пешвоёни мазҳаби ҳанафӣ набардоштани дастҳоро дар ғайри такбiri таҳrima тарҷеҳ додаанд.

яш мегузорад, ангуштонашро кушода ва соқҳои поящро рост намуда ва пушту камар ва сарашро бо яқдигар баробар созад ва се маротиба тасбех, яъне: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمُ» «Субҳона раббия-л-ъазим» «Парвардигори бузургамро ба покӣ ёд мекунам» бигӯяд.

Зан дар рукӯй ангуштони дасташро намекушояд ва лозим нест пушту камар ва сарашро бо яқдигар баробар созад, балки андаке хам шавад, кифоят мекунад ва ҳамчунин, оринҷояшро ба багали худ бичаспонад.

**6.** Пас аз он: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» «Самиъа-л-лоҳу лиман ҳамидаҳ» (*Худованд ситошии ситошикунандаро мешунавад*) гӯён сарашро аз рукӯй бардошта, рост биистад ва дар сурате ки мунфарид (танҳогузор) бошад, «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» «Раббано лака-л-ҳамд» (*Парвардигоро, шукр танҳо барои Туст*) бигӯяд.

Вале дар намози ҷамоат имом ба гуфтани «Самиъа-л-лоҳу лиман ҳамидаҳ» ва муқтадӣ ба «Раббано лака-л-ҳамд» иктифо менамоянд.

**7.** Сипас такбиргӯён ба саҷда биравад, ба ин тариқ ки аввал зонухо, баъд дастҳо ва сипас рӯи хешро ба замин ниҳода, бо пешонӣ ва бинӣ саҷда намояд.

Дар саҷдаангуштони дастҳои худро ба ҳам ҷамъ намояд, шикамашро аз зонухояш, бозухояшро аз шикамаш ва соид (банд)-и дастонашро аз замин дур нигоҳ дорад ва ангуштони пойҳояшро ба тарафи қибла гардонида, се бор: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» «Субҳона раббия-л-аъло» (*Ба покӣ ёд мекунам Парвардигори бартари худро*) гӯяд.

Зан дар аснои саҷда шикамашро ба ронҳои худ часпонида, оринҷҳои худро ба замин бигузорад.

Саҷда бар чизҳое дуруст аст, ки пешонӣ дар онҳо қарор гирифта, дар сурати фишор додан поён нараванд.

Намозгузор ҳангоми издиҳом метавонад бар пушти намозгузори дигаре, ки пеш аз ӯ қарор дорад, саҷда намояд,

ба шарте ки хар ду дар ҳолати хондани як намоз бошанд.

**8.** Сипас такбир гӯфта сарашро аз замин бардорад ва дастҳои худро болои ронҳояш гузошта, ором бинишинад. Баъд аз он такбир гуфта дубора ба саҷда рафтга, ором бигирад ва се маротиба: «*Субҳона раббия-л-аъло*» бигӯяд.

**9.** Сипас такбиргӯён сарашро аз саҷда бардошта, бидуни нишастан ва ниҳодани дастҳо бар замин, бо такя бар пойҳояш барои ракъати дуюм бархезад. Ҳангоми бархостан аввал сар, баъд дастҳо ва сипас зонуҳояшро баланд намояд.

**10.** Ракъати дуюм ҳам монанди ракъати аввал мебошад. Танҳо ин ки дар ракъати дуюм дастҳояшро баланд намекунад ва *сано* (дуъо) ва *Аъузу биллоҳ* низ дар он вучуд надорад.

**11.** Ҳар гоҳ аз саҷдаи дуюми ракъати дуюм фориг гардад, барои қаъда бинишинад. Дар қаъда пои чапашро бар замин ҳамвор намуда, ба болои он менишинад ва пои росташро дар ҳоле ки ангуштони он ба сӯи қиблა қарор дода шудаанд, рост менамояд ва дастонашро дар ҳоле ки ангуштони дастҳояш қушода ва ба тарафи қиблა ҳастанд, бар болои ронҳояш мениҳад ва сипас *ташаҳҳуд* (*Аттажиёт*)-ро меҳонад. *Матни ташаҳҳуди Ибни Масъуд (р) ба ин тартиби ast:*

الْحَمْيَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالطَّيَّاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكُ أَيُّ الَّذِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَغَيْرِ عِبَادِ اللَّهِ الصَّلَاحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

«Ат-тахийёту лиллоҳи ва-с-салавоту ва-т-тайибот.  
Ас-салому ъалаика айюҳаннабийю ва раҳ-матуллоҳи ва баракотуҳ. Ас-салому ъалайно ва ъало ъибодиллоҳи-с-салиҳина. Аишаду ан-ло илоҳа илла-л-лоҳу ва аишаду анна Муҳаммадан ъабдуҳу ва расу-лух».¹

<sup>1</sup> Аз Абдуллоҳ ибни Масъуд (р) ривоят шудааст, ки: «Вақте аз пушти паёмбар (с) намоз меҳондем, (ба ҷои ташаҳҳуд): Салом бар Худо аз ҷониби бандагонаши, салом бар Ҷабраил ва Микоил ва салом бар фалон ва фалон мегуфтем. Паёмбар (с) ба мо гуфт: Нагӯед: Салом бар Худо,

«Дуруду саломҳо, дуъову таҳсинҳои бепоён ва тамоми покиҳо барои Худо бод. Дуъову дуруд ва раҳмату баракоти Худо нисори ту бод, эй паёмбар! Дуъову дуруд бар мо ва бар бандагони некӯкори Худо. Гувоҳӣ медиҳам, ки ҳеҷ худое, гайри Аллоҳ үвҷуд надорад ва гувоҳӣ медиҳам, ки Муҳаммад бандай Худо ва расули (фиристодаи) Ӯст».<sup>1</sup>

Зан дар қаъда болои рони чапи худ пойҳояшро ба ҷониби рост берун кашида, менишинад.

Вақте ба қалимаи шаҳодат расид, сариангушти миёнаи дasti росташро болои ангушти бузургаш (ибҳом) гузашта, онҳоро ҳалқа бидорад, сипас ангушти саббоҳаашро ҳангоми гуфтани «Ло илоҳа» бардорад ва ҳамин ки ба «иллаллоҳу» расид, онро бифарорад. Ин ишораи *саббоҳа* (тасбех ва зикр) гуфта мешавад, ки бо ҷашмпӯшӣ аз маънояш ба он *саббоба* гӯянд.<sup>2</sup> Ишораи *саббоҳа* суннат аст, камо фӣ «Радд».<sup>3</sup>

зоро Худо худ (сарҷашмаи) салом аст, валекин бигӯед: «Аттаҳийёту լیللوҳی...». Он гоҳ беҳтарин дуъоро интихоб ва бо он барои худ дуъо намоед». (Саҳехи Бухорӣ, 831, 835, 1202, 6230, 6265, 6328, 7381; Саҳехи Муслим, 898 (402)-55; Сунани Абӯдовуд, 968; Сунани Тирмизӣ, 289; Сунани Насой, 1164, 1168, 1169, 1276, 1278, 1297; Сунани Ибни Моча, 899).

Дар баъзе аз ин ривоятҳо Абдуллоҳ ибни Масъуд (р) мефармояд: «Паёмбар (с) ташаҳҳудро ба монанди сурاء az Қуръон ба мо таълим медод».

<sup>1</sup> Ташаҳҳуд – ба маънои шаҳодат ва гувоҳӣ додан аст. Чун дар охири «Аттаҳийёт» қалимаи шаҳодатайн омадааст, онро ташаҳҳуд мегӯянд.

<sup>2</sup> Саббоба – ба маънои бисёр дашномдиҳанд мебошад. Мардум одатан вақте ба касе дашном медоданд, бо ангушти худ ба сӯяш ишора мекарданд. Бинобар ин, он ангушт дар забони арабӣ бо номи ангушти «саббоба» (дашномдиҳӣ) машҳур гардидааст.

Аммо дар урфи шаръӣ ва дар аксари матнҳои динӣ онро ангушти шаҳодат, ишорат ва саббоҳа мегӯянд, зоро бо ишора ба он ангушт ба ягонагӣ ва тавҳиди Худованд шаҳодат медиҳанд ва бо он зикри Худоро менамоянд.

<sup>3</sup> Дар бораи ишораи саббоҳа ривоятҳои зиёде аз паёмбар (с) ворид гардидааст. Аз ҷумла, дар «Саҳехи Муслим» дар ин бора бобе бо номи «Сифати нишастан дар намоз ва тарзи гузоштани дастҳо бар ронҳо» омадааст ва дар он шаш ҳадис дар бораи ишораи саббоҳа зикр гардидааст: 1307 (579)-112, 1308 (579)-113, 1309 (580)-114, 1310 (580)-

115, 1311 (580)-116, 1312 (580). Дар «Сунани Абӯдовуд» низ боби маҳсусе бо номи «Ишора дар ташаҳхуд» омадааст ва дар он илова бар ҳадиси 957-ум панҷ ҳадиси дигар зикр гардидааст: 987, 988, 989, 990, 991. Дар «Саҳехи Сунани Абӯдовуд», 851, дар «Сунани Тирмизӣ», 293, 294, дар «Сунани Насой, 1159, 1160, 1266-1269, 1271, 1274, дар Сунани Ибни Моча, 911, 912, 913, дар «Муснади имом Аҳмад», 15439, дар «Сунани Куброи Байҳақӣ», 313, дар «Сифати салоти Набӣ», 140, дар «Муснади Аҳмад» («Фатҳи раббонӣ»), 731 дар «Қанзу-л-ъумол», 19879, 198-80 дар бораи ишораи саббоҳа ҳадисҳо мазкур омадаанд. Тамоми ин ривоятҳо ба таври қатъӣ ба исбот мерасонанд, ки паёмбар (с) дар ташаҳхуд бо ангушти ишорааш ба тавҳиди Худо ишора мекард.

Дар суннат будани ишораи тавҳид (ишораи саббоҳа) тамоми бузургони садри ислом, пешвоёни мазоҳиб, аз ҷумла, бунёдгузорони мазҳаби ҳанифӣ – имом Абӯҳанифа (рҳ) ва Имомайн: Абӯосуф (рҳ) ва Муҳаммад (рҳ) ва бâъзе фақеҳони мутакаддим ва аксари мұтаҳидони мұтааххир, ахли ҳадис, фиқҳ ва дигарон иттифоқи назар доранд.

Ин мавзӯй дар китобҳои фиқҳ, фатво ва ҳадис ба тағсил омадааст: Аз ҷумла аз саҳифаи 104 то 110, баҳши аввал, ҷилди дуюми «Эълоу-с-сунан», аз саҳифаи 112 то 124 ҷилди якуми «Маҳмуду-л-фатово», «Муҳит» ҷилди 2, саҳифаи 127, шуморай 1389, 1390, саҳифаи 269 ва 270-уми «Мароқи-л-фалоҳ ва ҳошияи Таҳтовӣ» ва ҳошияи «Шарҳу-л-виқоя» ба он баҳшида шудааст. Ҳамчунин, дар «Дурру-л-муҳтор», «Радду-л-муҳтор», «Мачмӯату-л-фатово», «Фатовои Дору-л-улуми Девбанд» ва дигар китобҳои фатво зикри он рафтааст.

Китобҳои ҳадис ва шарҳҳо: «Дарси чомеъи Тирмизӣ» (2/64), «Қанзу-л-ъумол» (1/939), «Сунани Абӯдовуд», «Сунани Насой», «Базлу-л-маҷҳуд», «Маорифу-с-сунан», «Ашиъату-л-ламаъот» ва гайра суннат будани ишораи тавҳидро зикр намуда ва хилофи онро рад кардаанд.

Соҳиби Дурру-л-муҳтор пас аз зикри суханони тарафи мүқобил (ҷонидборони тарки ишора) мефармояд: «Он чӣ, ки шореҳон, ба ҳусус шореҳони мұтаҳид, ба монанди Камол, Ҳалабӣ, Баҳансӣ, Боконӣ, Шайхулисломи Ҷад ва дигарон саҳех донистаанд, мавриди эътимол мебошад. Яъне намозгузор бояд дар ташаҳхуд ишора намояд, зеро ин аз феъли паёмбар (с) собит шудааст. Ва ин нуқтаи назарро ба имом Муҳаммад (рҳ) ва Имоми Аъзам (рҳ) мансуб донистаанд, балки дар матни «Дурару-л-бихор» ва шарҳаш «Ғуруру-л-азкор» қавл ба ишораи тавҳидро муфто бих дар назди мо (дар мазҳаб) гуфтааст». (Раддулмӯҳтор. – Ч. 2. – С. 265, 266).

Аллома Шомӣ дар «Радду-л-муҳтор» мефармояд: «Ва дар Муҳит омадааст, ки ишора (-и шаҳодат) суннат аст. Ҳангоми нафӣ (ло илоҳа) онро мебардорад ва вакти исбот (иллаллоҳу) мефарорад. Ва ин қавли Абӯҳанифа (рҳ) ва Муҳаммад (рҳ) аст. Осору ахбор дар ин бора зиёд

омадаанд. Пас амал ба он беҳтар мебошад. Ин бо сароҳат мавриди фатво қарор гирифтани ишораи шаҳодат бо ақд (чамъ кардан)-и ангуштонро мефаҳмонад».

Пас аз чанд сатри дигар мефармояд: «Дар «Шархи Кабир» гуфтааст: Аз имом Муҳаммад (рҳ) дар бораи тарзи ишора ва ҳамчунин аз имом Абӯюсуф (рҳ) дар китоби «Амолӣ» ривоят шудааст, ки ангуштон ҳангоми ишора чамъ карда шаванд». (Раддулмӯҳтор. – Ч. 2. – С. 265, 267).

Ибни Ҳумом дар «Фатҳ» пас аз зикри тариқаи ишора аз имом Муҳаммад (рҳ) ва имом Абӯюсуф (рҳ) овардааст: Аз бисёри машоих ривоят шудааст, ки аслан ишора намекунад ва ин бар хилофи дироят ва ривоят аст. (Фатхулкадир. – Ч. 1. – С. 321).

Вале, аз он ҷо, ки дар зоҳири ривоят ва китобҳои мӯътабари ҳанафӣ зикри ишораи шаҳодат на ба сурати нафии он ва на ба сурати исботи он наомадааст, баъзе аз фақеҳони мутааххир ишораро гайри суннат донистаанд, ба монанди «Хулоса», «Баззозия», «Кубро», «Итобия», «Ғиёсия», «Умдату-л-муфтӣ» ва гайра ва баъзе онҳо ишораро ҳатто макрӯҳ ва соҳиби «Фиқҳи Кайдонӣ» онро бидъат ва ҳаром ҳам донистаанд. Онҳо ривоятҳои бешумореро, ки ишора бо онҳо собит гардидааст, ба эътибор нагирифтаанд.

Соҳиби «Радд» аллома Муҳаммадамин маъруф ба Ибни Обидин дар бораи ишораи тавҳид рисолаи мустақиле бо номи «Рафъи шубҳа дар бораи (ишораи тавҳид ва) бастани ангуштон дар вақти ташаҳҳуд» таълиф намуда, дар он назари бузургони мазҳабро дар бораи суннат будани он ба тағсил баён кардааст. Вай пас аз баёни назароти машоҳи мазҳаб ва зикри ибораҳои мутун ва шарҳҳо дар ин бора мефармояд: «Хулосаи қалом ин аст, ки зоҳири ривоят ба адами ишора далолат дорад, вале аз пешвоёни сегонаи мазҳаб: Абӯҳанифа (рҳ), Абӯюсуф (рҳ) ва Муҳаммад (рҳ) ривоят шудааст, ки дар ташаҳҳуд ишора мекунад... ва мутааххирин ин ривоятро тарҷеҳ додаанд, зоро он бо ривоятшуда аз паёмбар (с) таъйид шудааст. (Мачмӯаи расоили Ибни Обидин. – С. 120-129).

Дар ин давру замон кор аз ин ҳам гузаштааст. Баъзеҳо огоҳона ва амдан ва порае ноҳудогоҳ аз паст будани сатҳи маърифати динӣ-эътиқодии мардум сунистифода намуда, ба хотири ҳифзи манфиатҳои шахсии худ бар зидди суннатҳои расули Худо (с) мубориза мебаранд ва намегузоранд мардум аз тариқи омӯзиши арзишҳо ва фарҳанги динӣ дар он хусус биандешанд. Сухан аз расули Худо (с) ва пешвоёну сарварони мазҳаби ҳанафӣ меравад, вале боз ҳам гӯяндаи онро ба тоифаҳо ва фирқаҳои дигар нисбат дода, бо ҳамин мардумро аз пойбандӣ ба суннати расули Худо (с) ва суханони аиммаи дин боз медоранд.

Ин ҳама ба ҷои он аст, ки пойбандии мазҳаби ҳанафӣ ва пешвоёни

Воил ибни Ҳуҷр (р) мефармояд: «*Расули Худо (с)-ро дидам, ки ангушти бузург (ибҳом) ва миёнаашро бо ҳам ҳалқа намуда, ангуштеро, ки пеш аз миёна аст (ангушти шаҳодат), дар ҳоле ки бо он дар «Аттаҳиёт» ишора мекард, бардошт*».<sup>1</sup>

Молик ибни Нуਮайри Ҳузоъӣ аз падара什 ривоят мекунад: «*Расули Худо (с)-ро дидам, ки дар намоз дасти рости худро бар рони росташ нуҳода ва бо ангуштиаш ишора мекард*».<sup>2</sup>

Ташаҳхуд: икрори забонӣ ба ягонагии Ҳудованд аст ва ишора кардан ба ангушти шаҳодат, икрори амалӣ мебошад. Он Ҳазрат (с) дар ин бора иршод мефармояд:

لِيَ أَشَدَّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ، يَعْنِي السَّبَابَةَ (رواه احمد)

«*Он (ишора ба ангушти шаҳодат дар намоз) аз ҳар тезинае саҳттар бар шайтон кора мекунад*».<sup>3</sup>

12. Агар намоз ду ракъатӣ бошад, пас аз ташаҳхуд бар расули Ҳудо (с) дуруду салавот мефиристад ва сипас барои худ дуъо намуда<sup>4</sup> ва баъд аз он ба ҳар ду тараф са-

онро ба ҳадиси шариф ва суннати расули Ҳудо (с) исбот намоянд. Ин ба ҷои он аст, ки пайравии қўр-қўронга ва пур аз таассубро канор бигузоранд ва бо биною басират, бо омӯзиши илмӣ ва аз роҳи бурхону санад, мазҳаби поки ҳанафиро ҳимоят намоянд.

Имом Муҳаммад (рҳ) пас аз ривояти ҳадиси ишораи шаҳодат мефармояд: «*Ва бисانеъи расулиллоҳи наъхузу ва ҳува қавлу Абиханифата (рҳ)*» «*Мо карда ва феъли расули Ҳудо (с)-ро мегирем ва ин сухани имом Абӯҳанифа (рҳ) аст*». Имом Муҳаммад ибни Ҳасан онро дар «Муваттаъ» (С. – 67 дар боби: Алъабасу би-л-ҳасо) ривоят кардааст. (Эълоу-с-суннат, 837. Ҷ. 2, баҳши аввад. – С. 104. Муваттаъ. – С. 67).

<sup>1</sup> Ибни Моча, 912.

<sup>2</sup> Сунани Абӯдовуд, 991; Сунани Насой, 1270; Сунани Ибни Моча, 911.

<sup>3</sup> Муснади имом Аҳмад, 5964. Ҷ. 2. – С. 268; Мишкоту-л-масобих, 917. Ҷ. 1. – С. 179.

<sup>4</sup> Ривоят шудааст: «*Расули Ҳудо (с) мардеро шунид, ки дар намозаи дуъо мекард, vale дар он на Ҳудоро ба бузургӣ ёд кард ва на бар пайдар дуруд фиристод. Расули Ҳудо (с) фармуд: Ин мард ба шитоб роҳ дод. Он гоҳ ўро фаро хонд ва ба ў ва ба дигарон гуфт: Вақте касе аз шумонамоз хонд, (дар дуъояши) аввал ба бузургдошт ва санои Парвардиго-*

лом дода, аз намоз берун мешавад.

Тарзи гуфтани салавот ба ин тартиб аст:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

اللَّهُمَّ بارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

*«Аллоҳумма, салли ъало Муҳаммадин ва ъало Оли Муҳаммадин, камо саллайта ъало Иброҳима ва ъало оли Иброҳима. Иннака ҳамидун мацид.*

*Аллоҳумма, борик ъало Муҳаммадин ва ъало оли Муҳаммадин, камо боракта ъало Иброҳима ва ъало оли Иброҳима. Иннака ҳамидун мацид».<sup>1</sup>*

*«Парвардигоро! Бар Муҳаммад ва хонадони ў дуруду раҳмат фирист, ҳамчуноне ки бар Иброҳим ва аҳли байти Иброҳим раҳмат фиристодай. Ростӣ, Ту ситудаи бузургворӣ.*

*Худовандо! Бар Муҳаммад ва хонадони ў баракат бинех, ҳамчуноне ки бар Иброҳим ва хонадони Иброҳим баракат ниҳодӣ. Ба дурустӣ, ки Ту ситуда ва боазаматӣ».*

Дуъое, ки баъд аз салавот гуфта мешавад, бояд айнан аз он дуъоҳое бошад, ки дар Қуръон ва суннат ворид шудааст ва ё ба монанди онҳо бошад ва бо каломи мардум монандӣ надошта бошад.

Ба таври мисол:

*«Аллоҳумма раббано, отино фи-д-дунё ҳасанатан ва*

*раши шурӯъ намояд, сипас бар паёмбар (с) дуруд фиристад ва пас аз он ҳар чӣ меҳоҳад, дуъо намояд».* (Сунани Абӯдовуд, 1481; Сунани Тирмизӣ 3476, 3477; Сунани Насой, 1283).

<sup>1</sup> Аз Қаъб ибни Учра (р) ривоят шудааст, ки аз расули Худо (с) пурсидем: «Эй расули Худо (с), бар шумо – аҳли байт чӣ гуна салавот фиристем? Фармуд: Бигӯед: Аллоҳумма, салли ъало Муҳаммадин ва...». (Саҳехи Бухорӣ, 3370, 4797, 6357; Саҳехи Муслим, 907 (406)-66, 908 (...)-67, 909 (...)-68; Сунани Абӯдовуд, 976, 977, 978; Сунани Тирмизӣ, 483; Сунани Насой, 1286, 1287, 1288; Сунани Ибни Моча, 904).

### **фи-л-охирати ҳасанатан ва қино азоба-н-нор».**

«Худоё! Парвардигоро! Моро дар дунё ва дар охират хубӣ бидех ва моро аз азоби дӯзах нигоҳ дор».

Ин дуъоро низ бихонад, хуб аст:

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَمَّتْ نَفْسِي طُلُّمَا كَثِيرًا وَلَا يُغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي  
مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْرِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

«Худоё! Ман бар нафси худ бисёр зулм кардаам ва ин танҳо Туй, ки гуноҳонро мебахши. Пас бо магфирате аз ҷониби худ маро мавриди омурзии қарор дех ва бар ман раҳм намо. Ростӣ, Туй баҳишандай меҳрубон».<sup>1</sup>

Дар Мовароуннаҳр аслан «Аллоҳумма-ғифир лӣ»- ро меҳонанд.

Дар салом **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ Assalomu ъalaykum va rahmatullahox** гӯён рӯяшро аввал ба тарафи рост ва сипас ба тарафи чап бо он ният, ки барои имому намозгузорон ва малоика салом мегӯяд, баргардонад.

**13.** Ва агар намоз чорракъатӣ бошад, баъд аз *ташаҳҳуд* барои гузоштани ракъати сеюм аз ҷой бархезад ва ракъатҳои сеюм ва чорумро ба ҳамон сурате ки ракъатҳои аввал ва дуюмро ба ҷо овардааст, бихонад.

Танҳо ин ки дар ракъатҳои сеюм ва чорум *Сано* ва

<sup>1</sup> Абӯбакр (р) ба паёмбар (с) гуфт: Дуъое ба ман биомӯз, ки дар намозҳоям бо он дуъо намоям. Паёмбар (с) фармуд: «*Бигӯ: Аллоҳумма, инни залатту нафсӣ зулман касиран ва...*». (Саҳехи Бухорӣ, 834, 6326, 7388; Саҳехи Муслим, 6809 (2705)-48; Сунани Тирмизӣ, 3531; Сунани Насой, 1301; Сунани Ибни Моча, 3835).

Аз Оиша (р) ривоят шудааст, ки паёмбар (с) дар намозаш дуъо мекард: «*Аллоҳумма, инни аъзуу бика мин азоби-л-қабри ва аъзуу бика мин фитнати-л-масиҳи-д-даҷҷоли ва аъзуу бика мин фитнати-л-маҳҷӯ ва фитнати-л-мамоти. Аллоҳумма, инни аъзуу бика мина-л-маъсами ва-л-маграми*». Шахсе пурсид: Ҷӣ бисёр аз қарз паноҳ меҳоҳӣ? Гуфт: «*Мард вақте ба зери бори қарз фурӯ равад, дар суханаши дурӯг мегӯяд ва дар вайдааш хилоф менамояд*». (Саҳехи Бухорӣ, 832, 833, 2397, 6368, 6375, 6376, 6377, 7129; Саҳехи Муслим, 1325 (589)-129; Сунани Абӯдовуд, 880; Сунани Насой, 1308).

«Аъузу биллоҳ» вучуд надорад ва низ (агар намоз фарз бошад) фақат ба хондани сурai «Фотиҳа» дар онҳо бидуни замми (хондани) сурai дигар кифоя мекунад ва агар ба ҷои сурai «Фотиҳа» тасбех гӯяд ва ҳатто хомӯш ҳам бошад, мушкиле надорад.<sup>1</sup> Ва баъд аз саҷдаи дуюмӣ аз ракъати чаҳорум барои қаъдаи ахир бинишинад ва бо хондани ташаҳҳуд, салават, дуъо ва салом аз намоз берун ояд.

**14.** Дар намози серакъата, баъд аз саҷдаи дуюми ракъати сеюм, барои қаъдаи ахир бинишинад.

### Тафсили порае аз масоили намоз

**1.** Агар намозгузоре сурai «Фотиҳа»-ро нахонад, балки ба ҷои он сурai дигаре ё чанд ояти қироат кунад, ё сурai «Фотиҳа»-ро бихонад, вале онро ба охир нарасонад, ё дар поёни ду ракъат дар намозҳои бештар аз ду ракъатӣ ба қаъда нанишинад, ё ба қаъда бинишинад, вале «Аттажийёт»-ро нахонад, дар тамоми ин суратҳо агар амалҳои

<sup>1</sup> Албатта, хондани сурai «Фотиҳа» дар ҷуфтни дуюми намоз, яъне дар ракъати сеюм ва ҷорӯм беҳтар мебошад, зеро ривоят шудааст, ки: «Паёмбар (с) дар ду ракъати аввали намози пешин сурai «Фотиҳа» ва ду сурai дигарро меҳонд ва дар ду ракъати охри он танҳо сурai «Фотиҳа»-ро меҳонд ва (гоҳо садои) оятро ба мо мешунавонд. Дар ракъати якум каме дарозтар меҳонд, ба тавре ки дар ракъати дуюм (қироатро) ба он андоза дароз намекард. Дар намози аср ва намози бомдод низ (қироатро дар ракъати аввал нисбат ба ракъати дуюм) ҷунин (дарозтар) мекард». (Саҳехи Бухорӣ, 776; Сунани Абӯдовуд, 799).

Аз он ҷо, ки қироат дар ҷуфтни дуюми намозҳои фарз воҷиб намебошад, пешвоёни мазҳаб тасбех гуфтан ва ё сукут карданро низ ба ҷои он ҷоиз донистаанд, вале ҷай тавре мебинем, хондани сурai «Фотиҳа» дар он суннат ва беҳтар аз тасбех ва ё сукути мутлак мебошад. Ҷоиз будани тасбех низ бинобар ривояте мебошад, ки аз Алий (р) ва Ибни Масъуд (р) омадааст. Онҳо мефармоянд: «Дар ду ракъати аввал қироат кун ва дар ду ракъати охир тасбех, бигӯ». (Мусаннафи Ибни Абӯшайба, 1, 2. Ч. 1. – С. 408).

Маълум аст, ки онҳо дар бораи дин бо раъиашон сухан намегӯянд, балки онро аз паёмбар (с) дилаанд ва ё шунидаанд.

ёштударо қасдан содир намуда бошад, фарзаш адо мёёбад, vale намоз бо нуқсон гашта, баргузории дубораи он воҷиб мебошад. Аммо агар амалҳои мазкур саҳван ва бо фаромӯшӣ аз вай содир шуда бошанд, намоз бо саҷдай саҳв дуруст ва комил (ҷуброн) мегардад.

2. Агар вақти салом додан бо лафзи: «*Ассалому ъалайкүм ва раҳматуллоҳ*» аз намоз хориҷ нагардад, яъне калимаҳои «*Ассалому ъалайкүм ва раҳматуллоҳ*»-ро ногуфта, бо касе ба сӯҳбат дарояд ё барҳоста равад ва ё ба кори дигаре машғул гардад ва ҳамин тавр аз намоз хориҷ гардад, намозаш низ бо нуқсон анҷом ёфтааст, зеро хориҷ гаштан аз намоз ва намозро бо лафзи: «*Ассалому ъалайкүм ва раҳматуллоҳ*» ба поён расонидан воҷиб аст.

3. Баъд аз сураи «*Фотиҳа*» дасти кам бояд се оят хонда шавад. Агар намозгузоре пас аз сураи «*Фотиҳа*» ду оят ва ё як оят хонад, ба шарте ки ин як ё ду оят ба андозаи се ояти кӯтоҳ бошанд, намозаш ҷоиз ва агар камтар аз ин бошанд, намозаш нокис ва хукми ду сурати гузаштаро дорад.

4. Агар касе аз рукӯй барҳоста, «*Самиъа-л-лоҳ*»-ро нағӯяд, ё дар рукӯй ва саҷда «*Субҳона раббия-л-ъазим*» ва «*Субҳона раббия-л-аълю*»-ро нағӯяд, ё дар қаъдаи ахир баъд аз «*Аттаҳийёт*» салавот (дуруди шариф)-ро наҳонад ва ё дуъо накунад, дар тамоми ин суратҳо намозаш ҷоиз ва комил аст, vale тарки суннат намудааст, ки он нуқсоне дар савоб мебошад.

5. Агар дар вақти «*такбiri тахrima*» дастҳояшро набардорад, намозаш ҷоиз мешавад, vale тарки суннат намудааст.

6. Дар ҳар ракъат пеш аз сураи «*Фотиҳа*» «*Бисми-л-лоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим*» гуфтан низ суннат аст.

7. Ҳангоми саҷда пешонӣ ва бинӣ ҳар ду ба замин гузашта мешаванд. Агар пешонӣ ба замин расад ва бинӣ нарасад, намоз дуруст мешавад, vale баръакси он дуруст на-мегардад, магар дар сурати узр.

8. Агар дар барҳостан аз рукӯй хуб рост нашавад, балки нимарост шуда ба саҷда равад, дар сурате ки ин ко-

ри ўз рӯи қасд бошад, намозашро бояд аз сар бихонад, vale агар ба саҳв сурат гирифта бошад, саҷдаи саҳв намояд, зеро пас аз бархостан аз рукӯъ, таваққуфи кӯтоҳе ва оромиши нисбие, ки ба он қавма гуфта мешавад, аз вочиботи намоз аст.

**9.** Агар аз саҷдаи аввал сари худро миқдоре бардошта, ба саҷдаи дуюм равад, саҷдаи дуюмаш ба ҷой наомадааст ва намозаш комилан дуруст нест, vale агар он қадар баланд шавад, ки ба нишастан наздик гашта бошад, фарз бо нуқсон ба ҷой меояд. Дар сурате ки ин корро қасдан анҷом дода бошад, намозашро бояд аз сар бихонад, vale агар аз рӯи саҳв ба вуқӯъ омада бошад, саҷдаи саҳв намояд, зеро таваққуфи кӯтоҳе ва нишасти нисбие дар миёни ду саҷда, ки ба он ҷалса гӯянд, аз вочиботи намоз аст.

**10.** Агар бар бӯрё ё фаршे, ки аз замин мечунбад ва ба сӯи болову поён пасто-баланд мешавад, намоз бигузорад, ҳангоми саҷда сари худро хуб фишор диҳад, то бӯрё ва фарш ба замин бихобад. Агар сари худро оҳиста ба рӯи онҳо гузорад, саҷдааш дуруст намешавад.

**11.** Агар дар ду ракъати оҳирӣ фарз баъд аз сураи «Фотиҳа» сураи дигаре хонад, намозаш комилан ҷоиз аст ва ҳеч боке надорад.

**12.** Агар дар ду ракъати оҳирӣ фарз сураи «Фотиҳа»-ро нахонад, балки се бор «Субҳоналлоҳ» гӯяд, ё ба андозаи он ҳомӯш истад, намозаш ҷоиз аст, vale хондани сураи «Фотиҳа» беҳтар аст.

**13.** Дар ду ракъати аввали фарз хондани сураи «Фотиҳа» воҷиб аст. Агар намозгузоре танҳо бо хондани сураи «Фотиҳа» иктифо намояд ва сураи дигаре ба он зам накунад, ё сураи «Фотиҳа»-ро ҳам нахонад, балки танҳо «Субҳоналлоҳ» гӯяд, бояд дар ду ракъати оҳир сураи «Фотиҳа»-ро бо сураи дигаре бихонад. Агар ин кори вай қасдан сурат гирифта бошад, иъодай (аз сар хондан) намоз воҷиб аст, vale агар саҳван бошад, саҷдаи саҳв намояд.

**14.** Дар намозҳои хуфя (паст) бояд хондан ба андозае бошад, ки шахси намозгузор худ овози хонданашро биш-

навад. Агар шахси намозгузор овози худашро нашнавад, ки поёntарин ҳадди қироат мебошад, намозаш ҷоиз нест. Зеро он дигар на паст ҳондан, балки ба дил гузаронидан мебошад, ки намоз бо он ҷоиз намешавад.

**15.** Ракъати дуюм набояд аз ракъати аввал дарозтар бошад, балки баръакс, ракъати якум, агар каме аз ракъати дуюм дарозтар бошад, беҳтар аст.

**16.** Аз ҳамёза ва даҳонвоза то ҳадди имкон ҳуддорӣ намояд ва дар сурати галабаи даҳонвоза пушти дасташро ба даҳон бигузорад.

### Масъалаҳое дар мавзӯи қироат

Имом қироатро дар намозҳои бомдод, ду ракъати аввали намози шом ва ҳуфтан, дар намози чумъа, идайн (иди Қурбон ва Рамазон), таровеҳ ва витр дар моҳи Рамазон, чи дар адо (дар вақт) ва чи дар қазо, бо овози баланд бихонад, ки қавм қироати ўро бишнавад. Албатта, намозҳои чумъа ва ид қазо надоранд. Вале шахси танҳогузор (мунфарид) дар паст ва баланд ҳондани қироат дар мавридҳои зикршуда ихтиёр дорад, яъне ҳар ду сурат барои ўдуруст мебошад.

Дар тамоми ракъатҳои намози пешин, аср ва дар ракъати сеюми намози шом ва дар ду ракъати охири намози ҳуфтан ҳам имом ва ҳам танҳогузор қироатро паст бихонанд.

### Сураҳое, ки паёмбар (с) дар баъзе мавридҳо бештар онҳоро меҳонд

Таъйин намудани як сураи муайян барои қироат дар намози хоссе ва ҳеч гоҳ гайри онро нахондан макрӯҳ мебошад.

Дар китобҳои ҳадис ривоятҳое омадааст, ки паёмбари акрам (с) гоҳе дар намозҳои муайян сураҳои маҳсусеро бештар қироат мекард.

**Намози бомдод:** Расули Худо (с) дар баъзе мавридҳо дар намози бомдод суроҳои «Қоғ ва-л-Қуръони-л-маҷид», «Ва-л-лайли изо ъасъас» ва сурои «Мӯъминун»-ро ва гоҳе ин баҳши сурои «Бақара» «Қулу оманно биллоҳи ва мо унзила илайно» ва ин баҳши сурои Оли Имрон: «Ё аҳла-л-китоби, таъолав ило қалиматин савоин байнано ва байнакум»-ро меҳонд<sup>1</sup> ва баъзе вақтҳо сурои «Тур» ва гоҳе сурои «Таквир»: «Изаишамсу куввират»-ро қироат мекард.<sup>2</sup> Дар рӯзи ҷумъа дар намози бомдод сурои «Алиф, лом, мими танзил»-ро дар ракъати якум ва сурои «Даҳр: Ҳал ато ҷа-л инсон»-ро дар ракъати дуюм меҳонд.<sup>3</sup>

**Намози пешин:** Дар намози пешин бошад, расули Худо (с) дар баъзе мавридҳо суроҳои «Валлайли изо ягио» ва «Саббихисма раббика-л-аъло» ва ё «Ва-л-ъаср»-ро меҳонд<sup>4</sup> ва гоҳе дар ду ракъати намози пешин чандон дер мекард, ки гӯё «Алиф, лом, мим, танзили саҷда»-ро тиловат мекард.<sup>5</sup>

**Намози аср:** Дар намози аср он Ҳазрат (с) гоҳе суроҳои «Валлайл» ва «Аъло»-ро ва гоҳе суроҳои «Ва-с-самои зоти-л-буруҷ» ва «Ва-с-самои ва-т-ториқ»-ро меҳонд.<sup>6</sup>

Абӯсаъиди Ҳудрӣ (р) мефармояд: «Муддати қиёми расули Худо (с) дар ду ракъати намози аср ба андозаи нисфи қиёмаши дар ду ракъати пешин буд». <sup>7</sup> Дар ривояти дигар аз Абӯсаъид (р) омадааст, ки: «Қиёми вай дар ду ракъати аввали намози аср ба андозаи қиёмаши дар ду ракъати охир намози пешин буд».

<sup>1</sup> Саҳехи Муслим, (456)-164; Сунани Ибни Моча, 816.

<sup>2</sup> Саҳехи Муслим, (456)-164; Сунани Абӯдовуд, 817; Сунани Насой, 951; Сунани Ибни Моча, 817.

<sup>3</sup> Саҳехи Бухорӣ, 891, 1068; Саҳехи Муслим, 2031 (459)-170, 2032 (...)-171; Сунани Насой, 954; Сунани Ибни Моча, 821, 822, 823, 824.

<sup>4</sup> Саҳехи Муслим, (459)-170; Сунани Абӯдовуд, 8064; Сунани Насой, 979; Мишкот, 79.

<sup>5</sup> Саҳехи Муслим, (452)-156; Сунани Абӯдовуд, 807; Сунани Тирмизӣ, 307; Сунани Насой, 141.

<sup>6</sup> Сунани Абӯдовуд, 805; Сунани Тирмизӣ, 307; Сунани Насой, 978; Мишкот, 79.

<sup>7</sup> Саҳехи Муслим, (452)-156; Сунани Абӯдовуд, 8044; Сунани Насой, 474.

**Намози шом:** Расули Худо (с) дар намози шом гоҳе сураи «Тур» ва сураи «Мурсалот» ва гоҳе сураи «Аъроф»-ро дар ду ракъат ва аҳёнан сураи «Хо, мими Духон»-ро қироат мекард ва баъзан сураҳои «Кофирун» ва «Ихлос»-ро меҳонд.<sup>1</sup>

**Намози хуфтан:** Дар намози хуфтан расули Худо (с) баъзе вақтҳо сураи «Ваттин»<sup>2</sup> ва гоҳе сураи «Инишқоқ»-ро қироат намуда<sup>3</sup> ва гоҳе ҳам ба тиловати сураҳои «Аъло», «Вашшамс» ва «Валлайл» тавсия мекард.<sup>4</sup>

**Намози витр:** Расули Худо (с) гоҳе дар ракъати аввали витр сураи «Аъло», дар ракъати дуюм сураи «Кофирун» ва дар ракъати сеюм сураи «Ихлос»-ро меҳонд.<sup>5</sup>

Баъзе вақтҳо дар се ракъати витр нӯҳ сура – дар ҳар ракъате сесурай меҳонд ва сураи охирине, ки дар ракъати сеюм меҳонд, сураи «Ихлос» буд.<sup>6</sup>

**Намози чумъа:** Дар ракъати аввали намози чумъа расули Худо (с) баъзан сураи «Чумуъа» ва дар ракъати дуюми он сураи «Муноғиқун»-ро тиловат мекард<sup>7</sup> ва аҳёнан сураи «Аъло» ва «Гошия»-ро меҳонд.<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 763, 764, 765, 3050, 4023, 4429, 4854; Саҳехи Муслим, (462)-173, 1033, 1035; Сунани Абӯдовуд, 810, 811, 812; Сунани Тирмизӣ, 308; Сунани Насой, 985-987; Сунани Ибни Моча, 831-833.

<sup>2</sup> Саҳехи Бухорӣ, 767, 769, 4952, 7546; Саҳехи Муслим, 1036 (464)-175, 1037 (...)176, 1038 (...)177; Сунани Абӯдовуд, 1221; Сунани Тирмизӣ, 310; Сунани Насой, 999, 1000; Сунани Ибни Моча, 834, 835.

<sup>3</sup> Саҳехи Бухорӣ, 766, 768, 1074, 1078; Саҳехи Муслим, (578) 106, 107, 108, 1304, 1305; Сунани Абӯдовуд, 1408; Сунани Насой, 967.

<sup>4</sup> Саҳехи Бухорӣ, 701, 705, 6106; Саҳехи Муслим, (465)-178; Сунани Абӯдовуд, 790; Сунани Насой, 893, 996.

<sup>5</sup> Сунани Абӯдовуд, 1423; Сунани Тирмизӣ, 462, 463; Сунани Насой, 1730; Сунани Ибни Моча, 1171-1173.

<sup>6</sup> Саҳехи Муслим, 1717 (465)-178, 179.; Сунани Тирмизӣ, 459.

<sup>7</sup> Саҳехи Муслим, 2023, 2024 (877)-61; Сунани Абӯдовуд, 1124; Сунани Тирмизӣ, 519; Сунани Ибни Моча, 1118.

<sup>8</sup> Саҳехи Муслим, 2025 (877)-61; Сунани Абӯдовуд, 1122; Сунани Тирмизӣ, 519, 533; Сунани Насой, 1423, 1567; Сунани Ибни Моча, 1281-1282.

**Намози идайн:** Дар намози идайн – идҳои Рамазон ва Қурбон – низ расули Худо (с) сурai «Аъло» ва «Ғошия»-ро меҳонд, ҳатто агар ид дар рӯзи чумъа меомад, ҳам дар намози ид ва ҳам дар намози чумъа ҳамин ду сураро меҳонд.<sup>1</sup> Аммо гоҳе дар намозҳои ҳар ду ид сурai «Қоғ» ва «Вақтарабати-с-соъату»-ро кироат мекард.<sup>2</sup>

Аз маҷмӯаи ривоятҳои саҳобагони киром (р), ки дар бораи қироати паёмбари акрам (с) дар намозҳои гуногун ривоят мекунанд, ҷунин бармеояд, ки дар намозҳои бомдод ва пешин қироат аз суроҳои тиволи муфассал ва дар намозҳои аср ва хуфтан аз авсоти муфассал ва дар намози шом аз қисори муфассал мустаҳаб мебошад.

Аз сурai «Ҳуҷурот» то сурai «Буруҷ» тиволи муфассал ва аз сурai «Ториқ» то сурai «Баййина» авсоти муфассал ва аз сурai «Зилзол» то охири Қуръон қисори муфассал гуфта мешаванд.

Албатта, ҷунин тартиби хондани суроҳо барои шахсе мустаҳаб ва хуб дониста шудааст, ки барои хондани намоз фурсати коғӣ дошта бошад, ба мисли шахси муқим. Аммо шахси мусоғир ва ё шахсе, ки вақт барояш танг аст ва ё мушкил ва ҳочати фаврии дигаре дошта бошад, метавонад ба ҷои суроҳои дароз аз суроҳои кӯтоҳтар қироат намояд. Ҳамчунин шахсе, ки фурсати бештаре дар ихтиёр дорад ва низ Қуръонро хуб медонад, метавонад қисматҳое аз суроҳои дарози Қуръонро дар намозҳояш тиловат намояд.

Ин равиш аз амали расули Худо (с) дар намозҳояш собит гардидааст. Барои мисол, боре он Ҳазрат (с) дар ракъати якуми намози бомдод сурai «Қоғиран» ва дар ракъати дуюми он сурai «Ихлос»-ро хонд. Гоҳе дар ҳар ду ракъат сурai «Изо зулзилат»-ро меҳонд.<sup>3</sup> Як бор дар са-

<sup>1</sup> Саҳехи Муслим, 2027 (878)-62; Сунани Абӯдовуд, 1122; Сунани Тирмизӣ, 533; Сунани Насой, 1423, 1589; Сунани Ибни Моча, 1281, 1283.

<sup>2</sup> Саҳехи Муслим, 2056 (891)-14, 2057 (...)-15; Сунани Абӯдовуд, 1154; Сунани Тирмизӣ, 533, 534; Сунани Насой, 1566; Сунани Ибни Моча, 1282.

<sup>3</sup> Сунани Абӯдовуд, 816.

фар дар ракъати якуми намози бомдод сураи «Фалак» ва дар ракъати дуюм сураи «Нос»-ро хонд.<sup>1</sup>

## Тиловати Қуръон

**1.** Хондани Қуръони карим ба таври сахеху дуруст ва бо омӯзиш ва риояи таҷвид (илми омӯзиши талаффузи Қуръон) то ҳар ҳарфоро аз маҳрачи (талаффузгоҳ) худ адо намояд, воҷиб аст. Фарқ ва дигаргуниро, ки дар талаффузи ҳарфҳои гуногун вучуд дорад, ҳатман ба ҷой оварад.

**2.** Агар шахсе ҳарфоро дуруст талаффуз карда натавонад, масалан: ба ҷои (ح) «ҳо»-и ҳуттӣ, (ه) «ҳо»-и ҳаваз ё ба ҷои син (س), (ش) се ва ё ба ҷои сод (ص), син (س) гӯяд, зарур аст тамрин ва машқи қироат намояд. Агар дар роҳи аз худ намудани талаффузи сахехи ҳарфҳо ва хондани дурусти Қуръон ҳеч гуна қӯшише ба ҳарҷ надиҳад, гунаҳкор мегардад ва намозаш ҷоиз нест. Аммо пас аз ҳама гуна машқу қӯшиш боз ҳам натавонад ҳарфоро дуруст талаффуз намояд, дар ин сурат маъзур аст ва аз ҳараҷ ҳориҷ гаштааст.

**3.** Тиловаткунандай Қуръон, агар аз сабаби бепарвой фарки миёни ҳарфҳоро риоя накунад, гунаҳкор гашта, намозаш ҷоиз нест.

**4.** Агар сураеро, ки дар ракъати якум хонда, дар ракъати дуюм низ бихонад, боке надорад, вале безарурат беҳтар аст чунин накунад.

**5.** Ба ҳамон тартибе, ки сураҳо дар Қуръон ҷойгир гаштаанд, дар намоз аз боло ба поён хонда мешаванд. Баръакс, яъне аз поён ба боло хондани Қуръон қасдан макрӯҳ аст, на сахван.

**6.** Агар дар намоз сураеро шурӯъ кунад, вале бе қадом узре онро тарқ намуда, ба сураи дигар гузарад, чунин гушаштан аз сура ба сурае макрӯҳ аст.

<sup>1</sup> Сунани Насой, 951.

7. Шахсе Қуръонро тамоман надонад ё тоза ислом оварда бошад, агар дар тамоми ҳолатҳо «Субҳоналлоҳ» бигӯяд, фарз адо меёбад, vale барои омӯхтани Қуръон ва намоз бояд хуб қӯшиш намояд. Агар барои омӯзиш ва аз худ кардани онҳо қӯшиш накунад, гунаҳкор мегардад.

8. Агар намозгузоре бо вучуди доштани қудрат ва истеъоди дуруст талаффуз намудани ҳарфҳои фарқнок, фарқи миёни онҳоро дар талаффуз риоя накунад, намозаш фосид мешавад. Vale агар риоя нашудани фарқи миёни ҳарфҳо ва берун наовардани ҳар ҳарфе аз маҳрачи худ, ба сабаби нотавонии ў бар талаффузи дуруст бошад, ҳамон гуна ки ҳоли оммаи мардум аст, намозаш чоиз мебошад.

Бинобар ин, намози авом, ки қудрати фарқ намудан ва талаффузи дурусти баъзе ҳарфҳоро надоранд, чоиз аст, ҳарчанд онҳо низ ба сабаби тарки қӯшиш ва ҷиддият дар кори омӯзиш гунаҳкор мегарданд.



## *Фасли шашум*

### НАМОЗИ ЧАМОАТ

*Намози чамоат суннати муаккада (таъкид кардашуда) мебошад.* Дар намози чамоат яке аз намозгузорон (имом) пешопеши ҷамъият меистад ва дигарон дар сафҳои муназам аз пушти ў бо яқсояй намоз меҳонанд.

Касе, ки дар намози дастаҷамъӣ (чамоат) пешопеши мардум меистад, имоми чамоат аст ва касе, ки аз пушти ў намоз меҳонад, муқтадӣ (*иқтидоқунанда*) мебошад.

1. Сазовортарини мардум барои имомати чамоат до-нишмандтарини онҳо ба суннат аст, яъне касе, ки бештар аз дигарон ба корҳои шаръӣ ва ба хусус масъалаҳои намоз, огоҳ аст. Агар билфарз, дар миёни чамоат каси дигаре ҳам вучуд дошта бошад, ки аз нигоҳи илми суннат бо ў баробар бошад, дар он сурат касе, ки қироати беҳтар дорад, шоистатар мебошад ва агар аз ин назар ҳам баробар бошанд, касе ки тақвои (худотарсӣ) бештаре дорад, имом ҳоҳад шуд ва агар ба фарзи мисол аз ҷиҳати худотарсӣ низ бо ҳам баробар бошанд, он гоҳ қалонсолтараашон сазово-ри имомат ҳоҳад буд.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Паёмбар (с) мефармояд: «*Мардумро касе имоматӣ менамояд, ки китоби Худоро аз ҳама бештар хонда тавонад. Агар дар қироат ҳама бо ҳам баробар бошанд, он гоҳ аз ҳама олимтараашон ба суннат онҳоро имоматӣ менамояд. Агар дар илми ба суннат низ бо ҳам баробар бошанд, пас аз ҳама муқаддамашон дар ҳичрат онҳоро имоматӣ менамояд ва агар дар ҳичрат низ бо ҳам баробар бошанд, дар он сурат аз ҳама қалонсолаашон барои онҳо имоматӣ менамояд.*

*Мардро дар (ҳавзаи нуғуз ва) султонаши имоматӣ карда намешавад ва дар ҳонааш бар нишастигоҳ (и ҳоссаши) нишаста намешавад, магар ба иҷозати вай».* (Саҳехи Муслим, 1530 (673)-290, 1531 (...)291, 1532 (...)292; Сунани Абӯдовуд, 582, 584; Сунани Тирмизӣ, 235; Сунани Насой, 779, 782; Сунани Ибни Моча, 980).

Агар дар синну сол ҳам баробар бошанд, пас хушах-лӯқтари онҳо ба имоматӣ шоистатар мебошад. Сипас шахсоне, ки қиёфа ва шаклашон беҳтаранд, бар дигарон муқаддам ҳастанд. Баъд касоне, ки аз лиҳози аслу насаб бошарофат мебошанд, муқаддам ҳастанд. Он гоҳ касоне, ки овози хубу беҳтаре доранд, пас аз он касоне, ки аз лиҳози вазъи либос покизапӯш ва пойбандтаранд, барои имоматӣ муқаддам бар дигарон мебошанд.

Агар дар тамоми ин сифатҳо ҳама бо якдигар баробар бошанд, пас ихтиёр дар дasti худи намозгузорон аст. Ҳар касеро, ки аксарияти онҳо таъйин намоянд, имоми чамоат ҳамон кас хоҳад шуд.

**2.** Агар қисме аз мардум бинобар ғаразҳои шахсии худ, файр аз шахсоне, ки шариат баён фармудааст, каси дигареро барои худ имом намоянд, ҳама гунаҳкор мешаванд. Масалан, хеле иттифоқ меафтад, ки дастае аз мардум яке аз хешвандони худро барои имоматии масциди дех ё масциди ҷомеъ бо дарназардошти ғаразҳои шахсии худ пешбарӣ менамоянд, дар сурате ки дар миёни чамоат шахсони огоҳтар ба масоили дин, дорои қироати дуруст ва ё парҳезгортар аз шахси пешбаришуда вучуд доранд. Намоз, ки ҷойгоҳи аҷру савоб аст, бандай ноогоҳ бо пай-

Дар замони расули Худо (с) онҳое, ки китоби Худоро аз ҳама бештар медонистанд, ба масоили шаръӣ низ аз ҳама бештар огоҳӣ доштанд. Аммо одамоне, ки танҳо дар бораи суннатҳои намоз ва ё умуман, суннати расули Худо (с) маълумоти кофӣ доштанд, вале дар ҳифзи Куръон сүсттар буданд, дар ҷои дуюм меистоданд. Бинобар ин, дар ҳадис низ ҳамин тартибро мебинем. Ба ин маъно, ки онҳое, ки аз ҳама бештар китоби Худоро ҳифз карда буданд, ду ҳусусият доштанд. Онҳо ҳам қории Куръон ва ҳам донишманди улуми шаръ ба шумор мерафтанд. Аммо одамоне, ки танҳо дар бораи суннат илми кофӣ доштанд, яке аз он ду ҳусусиятро доро буданд.

Ин амр дар давраҳои баъдӣ бар ҳилофи он дар аҳди рисолат сурат мегирад. Ҳофизони Куръон аксаран танҳо як ҳусусият, ҳамон ҳифзи қаломи Худоро доро мебошанд. Пас шахси донишманде, ки миқдоре аз китоби Худоро низ ҳифз намудааст, барои имоматии намоз аз ҳама муқаддам мебошад.

мудани роҳи худкомагӣ ва содир намудани аъмоли нобаҷо барои худ гуноҳ ба бор меоварад.

### Аҳамияти намози ҷамоат

Аҳамият ва фазли намози ҷамоат дар иршодот ва тавсияҳои паёмбар (с) бисёр мавриди таъкид қарор гирифтааст. Он Ҳазрат (с) мефармояд: *«Намози ҷамоат бисту ҳафт маротиба бештар аз намози танҳогузор фазлу савоб дорад»*.<sup>1</sup> Дар робита ба аҳамияти ҳузур дар намози ҷамоат ва зиёнҳои иҷтимоӣ ва маънавии таҳаллӯф аз он мефармояд: *«Боре қасд намудам, ки мардумро бифармоям ҳезум ҷамъ намоянд. Пас аз он барои намоз аzon дода шавад ва шахсеро ба баргузории намози онҳо маъмур созам ва худам ба назди онҳое биравам, ки ба намози ҷамоат ҳозир намешаванд ва онҳоро бо хонаҳояшон оташ занам»*.<sup>2</sup>

Боре як саҳобаи нобино аз расули Худо (с) пурсид: «Эй расули Худо (с), касе нест, ки маро ба масҷид биоварад. Оё метавонам дар хонаам намоз бихонам?. Он Ҳазрат (с) ба вай иҷозат дод. Ҳамин ки ба роҳ афтод, дубора ўро садо дод ва фармуд: *Оё садои азонро мешунавӣ? Оре, мешунавам – гуфт он саҳоба. Расули Худо (с) фармуд: Пас ҳатман, даъвати онро иҷобат (ва дар ҷамоат ширкат намо)».<sup>3</sup>*

Камтарин ададе, ки намозро мешавад бо он ба ҷамоат баргузор намуд, ду нафар аст.

Расули Худо (с) мефармояд: *«Ду нафар ва бештар аз он ҷамоат ба шумор мераванд»*.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 645, 649; Саҳехи Муслим, 1475 (649)-245, 246, 247; Сунани Тирмизӣ, 215; Сунани Насой, 836; Сунани Ибни Моча, 789. Дар ривоятҳои зиёде бисту панҷ баробар низ зикр гардидааст.

<sup>2</sup> Саҳехи Бухорӣ, 644, 657, 2420, 7224; Саҳехи Муслим, 1482 (651)-251, 252; Сунани Абӯдовуд, 548, 549; Сунани Тирмизӣ, 217; Сунани Насой, 847; Сунани Ибни Моча, 791.

<sup>3</sup> Саҳехи Муслим, (653)-255; Сунани Абӯдовуд, 552; Сунани Ибни Моча, 792.

<sup>4</sup>. Ибни Моча, 972. Ин ҳадисро Муғлатой ва Қасталонӣ заъиф гуфтаанд.

Дар сурате ки намозгузорон ду нафар бошанд, яке аз онҳо имом ва дигаре муқтадӣ мешавад. Муқтадӣ дар самти рост ва каме ақибтар аз имом қарор мегирад. Вале агар дар ҳамин вақт муқтадии дигаре омад, вай дар тарафи чапи имом қарор мегирад ва имом кам-кам ба пеш меравад то ҳар ду муқтадӣ аз пушти ў ба ҳам наздик гардида, сафферо ташкил диҳанд.<sup>1</sup> Ин дар сурате аст, ки имом имконияти пеш рафтсанро дошта бошад. Дар гайри он муқтадии дуюм бояд дар пушти имом қарор гирад ва муқтадии аввал кам-кам ба ақиб равад, то дар паҳлӯи муқтадии дуюм дар саф ҷой гирад.

Рост намудани сафҳо низ аз аҳамияти болое барҳӯрдор аст. Расули Худо (с) мефармояд: «*Сафҳоятонро рост намоед, зоро рост намудани сафҳо аз барноши намоз – ва дар ривояте – аз камол ва тамомияти (пуррагии) намоз ба шумор меравад*».<sup>2</sup>

Ноҳамоҳангӣ ва нобаробарии сафҳо метавонад ба ноҳамоҳангии дилҳо бианҷомад. Абӯмасъуди Ансорӣ мефармояд: Расули Худо (с) дар намоз (ҳангоми саф бастан ба-рои намоз) китғҳои моро бо дасташ рост мекард ва мефармуд: «*Рост биштед ва ба ноҳамоҳангӣ дар сафҳоятон роҳ надиҳед, зоро он ба ноҳамоҳангӣ дар дилҳоятон меан-*

<sup>1</sup> Ишора ба ҳадисе мёбошад, ки аз Ибни Аббос (р) ривоят шудааст. Вай мегӯяд: «*Шабе дар хонаи холаам Маймуна, ҳамсари паёмбар (с) хобидам. Паёмбар (с) низ он шаб дар назди ў буд. Он Ҳазрат (с) фарзи намози хуфтсанро (дар масҷид) ба ҷой оварда, ба хонааш омад. Дар он ҷо ҷорӯрӣ ракъат намози дигар гузорид ва пас аз он хоб рафт.*

*Пас аз ҷанде барҳост ва аз машки оvezоне вузӯ гирифт ва ба намоз пардохт. Ман низ барҳоста, ба монанди ў вузӯ гирифтам ва омада аз тарафи чапи он Ҳазрат (с) истодам. Маро бо дасташ ба тарафи росташ гузаронид. Он гоҳ панҷ ракъат намоз гузорид ва пас аз он боз ду ракъати дигар гузорида, боз ба хоб рафт, то он ки садои хоб қашидани ўро шунидам. Дар ин вақт ўро барои намози бомдод ҳабар карданд, барҳоста ба намоз рафт».* (Саҳехи Бухорӣ, 117, 138, 183, 697, 698, 699; Саҳехи Муслим, (763)-181; Сунани Абӯдовуд, 1357; Сунани Насой, 1619).

<sup>2</sup> Саҳехи Бухорӣ, 722, 723; Саҳехи Муслим, 974 (433)-124; Сунани Абӯдовуд, 668; Сунани Насой, 814, 815, 845; Сунани Ибни Моча, 993.

**чомад».<sup>1</sup>**

Намозгузорон бояд нахуст саффи аввалро пур намоянд ва пас аз он ба саффи дуюм гузаранд. Дар пушти сари имом дар саффи аввал бояд соҳибони ақлу хирад ва дошишмандон қарор гиранд.

### **Вазифаи имом**

Имом бояд ҳоли намозгузорони ҳамрохи худро риоя намояд ва қироатро аз андозаи маснуни (суннати) он дароз нанамояд, ҳамчунин рукӯъу сучудро бо афзудани зикрҳои иловагӣ ва ё зиёд намудани адади онҳо аз андозаи суннат дарозтар насозад. Паёмбар (с) мефармояд: «*Ҳар касе аз шумо вақте бо мардум намоз меҳонад (ва барои онҳо имоматӣ менамояд), намозро сабук бигирад, зоро дар миёни онҳо одамони заъифу нотавон, бемор ва пирамардони солҳӯрда вучуд доранд. Вале вақте барои худ танҳо намоз меғузорад, ҳар қадаре бихоҳад, онро дароз намояд».<sup>2</sup>*

**Шартҳои дуруст шудани имомат шаши чиз аст:**

- а) Ислом.
- б) Балогат.
- в) Ақл.
- г) Мард будан.
- д) Қудрати хондани Куръон доштан.
- ж) Солим будан аз узрҳо.

Масалан, имом набояд хунравии ҳамешагӣ аз бинӣ ё дигар узрҳое, ки дар боби «Маъзур» баён гардидаанд, дошта бошад ва ё нимагунг ва лакнати забон дошта бошад.

### **Аҳқоми намози чамоат**

Имоми чамоат шудани аъробӣ (шахси саҳронишине, ки аз илм баҳрае надорад), фосиқ, нобино, бидъатгузор, валадуззиной бесавод ва касе, ки намозро бисёр дароз ме-

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 717; Саҳехи Муслим, 978 (436)-127, 128; Сунани Абӯдовуд, 662, 663; Сунани Тирмизӣ, 227; Сунани Насоӣ, 809, 810; Сунани Ибни Моча, 994.

<sup>2</sup> Саҳехи Бухорӣ, 90, 702, 703, 704, 7159; Саҳехи Муслим, (467)-183; Сунани Абӯдовуд, 794, 795; Сунани Насоӣ, 822; Сунани Ибни Моча, 984.

кунад, макрӯҳ аст.

Имоми чамоат намозро, ба ғайр аз намози бомдод, дароз накунад.

Сафхой чамоат ба ин тартиб ташкил мешаванд:

Аввал мардҳо, баъд қӯдакон, сипас хунасо<sup>1</sup> ва дар саффи охир занҳо қарор ҳоҳанд гирифт.

Агар зан дар намози чамоат дар хатти баробар бо имом, яъне дар паҳлӯи вай қарор гирад, ба шарте ҳар ду як намоз бигузоранд ва имом имоматиро барои он зан нијат карда бошад, намози имом ботил (нодуруст) мегардад. Вале агар имоматиро барои он зан нијат накарда бошад, танҳо намози зан ботил шуда ва намози имом дуруст бокӣ мемонад.

Агар зане дар баробар, яъне дар паҳлую яке аз намозгузорон истад ва имом низ имоматиро барои ў нијат карда бошад, намози он мард ва зан ҳар ду ботил мегардад.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Хунсо ба одамоне гуфта мешавад, ки бо ду узви таносулии мардона ва занона таваллуд шудаанд, яъне узвҳои таносулии наринагӣ ва модинагӣ ҳар ду дар онҳо мавҷуд мебошанд.

<sup>2</sup> Дар саффи алоҳида ва аз қафои мардон истодани занон фарз доноста шудааст. Агар ин тартиб дар намоз риоя нагардад ва зане дар паҳлӯи имом ва ё дар саффи мардон дар паҳлӯи марде қарор гирад, намози онҳоро фосид мегардонад. Вақте намози мардеро, ки дар паҳлӯяш аст, фосид гардонад, намози марди дар пушт бударо ба тарики авло фосид мегардонад.

Ин масъала дар сурате пеш меояд, ки имом имоматиро барои он зан низ нијат карда бошад ва онҳо бе ҳеч фосила ва ҳоиле паҳлӯ ба паҳлӯ саф гиранд. Агар шарти аввал мавҷуд набошад, яъне имом имоматиро барои он зан дар назар нағирифта бошад, дар он сурат намозҳои онҳо аз ҳам чудо буда, дар намози яқдигар таъсире надоранд.

Агар имом имоматиро барои он зан дар назар гирифта бошад, вале вақте онҳо дар баробари ҳам қарор мегиранд, дар миёни онҳо ҳоил ва ё ба андозаи як намозгузор фосила воқеъ шуда бошад, дар ин сурат низ намози яқдигарро фосид намесозанд.

Ёдовар мешавем, ки зоҳирӣ ривояти мазҳаб он аст, ки агар марде ба имом иқтидо намояд, бе ҳеч гуна шарте вориди намози чамоат ва тобеъи имом мегардад, вале агар зане бихоҳад ба намози чамоат бипайвандад, нијати имом имоматиро барои ў шарт дониста шудааст. То имом имоматиро барои он зан нијат накунад, вай ҳамроҳи чамоат ба

## Вазифаи муқтадӣ

Бар муқтадӣ воҷиб аст, ки дар тамоми ҳолатҳо ба таври комил аз имом пайравӣ намояд. Ҳамроҳи имом нијат намояд ва ҳамроҳи ў руқӯъ, саҷда, қаъда ва тамоми рукнҳои дигари намозро ба ҷой оварад ва якҷоя бо ў салом дихад. Албатта, қӯшиш намояд, ки ин амалҳоро пеш аз имом анҷом надихад, балки лаҳза ба лаҳза пас аз вай анҷом дихад, яъне пеш аз имом ният намудан ва пеш аз вай ба руқӯъ сучуд рафтан ва ё салом додан ҷоиз нест.

Ҳамчунин, бояд муқтадӣ ба он андоза таъхир накунад, ки имом ба рукни дигаре гузарад ва муқтадӣ дар рукни дигаре машғул бимонад. Агар ба ин андоза таъхир намояд ва миёни ў ва имомаш фосила афтад, намозаш дуруст намешавад.

Аз Анас (р) ривоят шудааст, ки расули Худо (с) рӯзе бо мо намоз хонд ва чун аз намоз фориф гашт, рӯяшро ба сӯи мо гардонд ва фармуд: «Эй мардум! Ҳангоми руқӯъ ва сучуд аз ман пешӣ нағиреď...».<sup>1</sup>

Аз Абӯҳурайра (р) ривоят шудааст, ки расули Худо (с) фармуд: «Он шаҳс (-и намозгузор)-е аз шумо, ки сараишо пеш аз имом мебардорад, оё наметарсад, ки Худованد сараишо ба мисли сари ҳар ва ё сураташро ба сурати ҳар бигардонад?».<sup>2</sup>

Муқтадӣ тамоми рукнҳои намозро ба монанди имом ба ҷой меоварад ва танҳо ҳангоми қироати имом ҳамроҳи ў қироат намекунад, балки ҳомӯшона қироати имомро гӯш менамояд.

шумор намеравад.

<sup>1</sup> Сунани Абӯдовуд, 619; Сунани Ибни Моча, 962, 963. Дар Саҳехи Бухорӣ, 690, 747, 811, Саҳехи Муслим, 961 (426)-112. Сунани Тирмизӣ, 281 ва Сунани Насоӣ, 828, низ дар бораи пешдастӣ накардан бар имом дар руқӯъ ва сучуд ҳадисе ворид шудааст.

<sup>2</sup> Саҳехи Бухорӣ, 691; Саҳехи Муслим, 962 (427)-114, 964 (...) -115; Сунани Абӯдовуд, 623; Сунани Тирмизӣ, 582; Сунани Насоӣ, 827; Сунани Ибни Моча, 961.

Муқтадӣ дар ҳолате имомро дарёбад, бояд ба ҷамоат ҳамроҳ гардад. Агар имомро дар қиём ё дар рукӯъ дарёбад, он ракъатро комилан дарёфтааст. Агар имомро дар саҷда ва ё қаъдаи охир ҳам, ки дарёбад, намозро бо ҷамоат дарёфтааст, ҳарчанд ҳеч ракъате барои ӯ ба шумор намеояд.

То ин ҷо маълум гардид, ки бинобар тафовути имкониятҳои ҷисмӣ, шароити шаҳси намозгузор ва гуногун будани заминаҳои поксозӣ ва баргузории намоз барои намозгузорон суратҳо ва навъҳои гуногуне пеш меоянд ва тафовуте дар тариқа ва сатҳи вузӯ ва намози онҳо ба ҷашм меҳӯрад.

Шаҳсе бинобар фароҳам будани об ва сатҳи хуби тандурустиаш ба таври пурра вузӯ мегирад ва шаҳси дигаре бо наёфтани об ва ё имкониятҳои дигараш даст ба таяммум мезанад. Шаҳсе поящро дар вузӯ мешӯяд ва ин фарзи вузӯро хуб ба ҷой меоварад ва дигаре бо пӯшидан масҳӣ ба масҳӣ он кифоя мекунад. Шаҳсе бо як вузӯ чанд вакт намозро ба ҷой меоварад ва шаҳсе бинобар маъзурияташ барои ҳар намозе вузӯи нав мегирад.

Яке тамоми руқнҳои намозро ба таври пурра ба ҷой меоварад ва дигаре аз анҷоми онҳо очиз мемонад ва намозашро бо ишора меҳонад ва ё байзэ аз руқнҳои онро наметавонад ба ҷой оварад. Яке аврати худро пӯшидааст ва дигаре бинобар шароити хоссе бароҳна мондааст, яке фарзи дигаре нафл мегузорад.

Албатта, дар ҳолати баробар будани суратҳо ва сатҳи якхелai ҳамаи намозгузорон ҳар яке аз онҳо метавонад ба дигаре иқтидо намояд. Ҳамчунин дар сурати болотар будани сатҳи имом муқтадӣ бе чуну-чаро ба вай иқтидо мемамояд. Аммо дар суратҳои дигар, ки сатҳҳои гуногун доранд, ҳукми онҳо дар сафҳаҳои оянда баён мегардад. Ҷӣ касе бо ҷӣ касе метавонад иқтидо намояд ва ҷӣ касе бо ҷӣ касе наметавонад иқтидо намояд.

Муқтадӣ дар пайвастан ва идомаи намоз бо имом се ҳолат дорад, ё мудрик аст, ё масбуқ аст ва ё лоҳик.

**1.** Дар истилоҳи фиқҳӣ **мудрик** ба он намозгузоре гуфта мешавад, ки намозро бо имом аз ибтидо, яъне дар такбири таҳрима ва ё умуман, пеш аз рукуъ дар ракъати аввал дарёбад.

**2.** **Масбуқ** ба он намозгузоре гуфта мешавад, ки намозро бо ҷамоат пас аз рукуъи имом дарёбад, ҳоҳ имом бо як ракъат бар ўсақат намуда бошад, ҳоҳ бо бештар аз он.

**3.** **Лоҳик** ба он намозгузоре гуфта мешавад, ки пас аз пайвастан бо ҷамоат бар асари ҳоб ва ё расидани ҳадас миқдоре аз намоз ҳамроҳи имом аз вай фавт шуда бошад, ҳоҳ имомро дар ракъати аввал дарёфта бошад, ҳоҳ пас аз он.

Ба ин тартиб масбуқ ғоҳо лоҳик ҳам шуда метавонад, вале лоҳик ҳеч ғоҳ масбуқ намешавад.

### Аҳкоми иқтидо кардан

#### *Иқтидо ба шахсони зерин дуруст аст:*

**1.** Касе таҳорат дорад, метавонад ба касе, ки таяммум намудааст, иқтидо намояд.

**2.** Он ки пойҳои худро шустааст, ба шахсе, ки ба маҳсихояш масҳ қашидааст.

**3.** Шахси истода ба касе, ки нишаста намоз мегузорад.

**4.** Касе, ки бо ишора намоз мегузорад, ба касе, ки ўн низ бо ишора намоз меҳонад.

**5.** Касе, ки нафл меҳонад, ба шахсе, ки намози фарз мегузорад.

#### *Иқтидо кардан ба шахсони зерин дуруст нест:*

##### Иқтидо кардани:

**1.** Мард ба зан.

**2.** Мард ба қӯдак (-и ноболиг)

**3.** Файри маъзур ба маъзур, яъне узрдошта. Масалан, шахси солим ва тандуруст наметавонад ба касе, ки пешобаш ҳамеша ҷараён дорад, иқтидо намояд.

**4.** Касе, ки метавонад қироат кунад, ба шахси бесавод.

**5.** Шахси либосдошта ва мастур ба шахси луч (урён).

**6.** Он ки бидуни ишора намоз меҳонад, ба касе, ки бо ишора намоз меҳонад.

**7.** Касе, ки фарз меҳонад, ба шахсе, ки намози нафл мегузорад.

**8.** Шахсе, ки фарз меҳонад, ба касе, ки фарзи дигаре меҳонад. Масалан, шахсе, ки меҳоҳад фарзи намози пешинро бигузорад, наметавонад ба касе, ки фарзи намози аср меҳонад, иқтидо намояд.

*Барои дуруст шудани иқтидои намозгузорон ба имом сездаҳ чиз шарт аст:*

**1.** Ният намудани иқтидокунанда пайравии имомро ва ин ният бояд бо такбiri таҳrima пайваста бошад.

**2.** Ният намудани имом имоматиро барои заноне, ки ба ў иқтидо менамоянд. Агар имом барои заноне, ки ба вай иқтидо кардаанд, имоматиро ният надошта бошад, намози он занҳо бо ҷамоат дуруст намегардад, вале барои мардон нияти имоматӣ намудани имом шарт нест, бе он ҳам имоматиаш барои онҳо дуруст мегардад.

**3.** Пештар истодани имом аз намозгузорон.

**4.** Ҳоли имом аз ҳоли муктадӣ болотар ва ё бо он барабар бошад, на пасттар. Масалан, агар имом намози нафл бихонад ва иқтидокунанда намози фарз, ин иқтидо дуруст намегардад, зеро дар ин сурат пайравии мартабаи болотар аз мартабаи пасттар мебошад.

**5.** Агар имом муқим бошад ва иқтидокунанда мусо-ғир дар сурате ки вақтгузор бошад, иқтидоаш ба он имом дуруст аст, вале агар қазоигузори намозҳои чаҳорракъатии дар сафар фавткардааш бошад, иқтидоаш бо имоми муқим дуруст намегардад ва ҳамчунин барои шахси мусо-ғир шахсе имом набошад, ки дар аввали намоз набудааст.

**6.** Дар миёни имом ва иқтидокунандагон саффи занҳо набошад.

**7.** Дар миёни имом ва иқтидокунандагон нахри обе, ки метавонад дар он заврақ ҳаракат намояд, фосила на-бошад.

**8.** Дар миёни имом ва иқтидокунандагон кӯча ва роҳе фосила набошад.

**9.** Дар байни имом ва намозгузорон деворе, ки метавонад ҳолати имомро бар иқтидокунандагон пӯшида дорад, фосила набошад.<sup>1</sup>

**10.** Имом савора ва иқтидокунандагон пиёда ё баръакс набошанд.

**11.** Агар ҳар ду савора бошанд, набояд муқтадӣ савораи маркабе (воситаи нақлиёте) гайр аз маркаби имоми ҳуд бошад.

**12.** Агар имом дар киштие ва иқтидокунандагон дар киштии дигаре бошанд, бояд ҳар ду киштӣ ба ҳам пайваст бошанд. Агар аз ҳам чудо бошанд, иқтидо дуруст нест.

**13.** То замоне ки иқтидокунанда аз имоми ҳуд чизе аз муфсидоти намозро набинад, vale агар донист, ки имомаш коре анҷом додааст, ки мутобики мазҳаби иқтидокунанда вузӯ ва ё намозаш фосид гаштааст, дар ин сурат иқтидоаш ба он имом дуруст нест.

Агар имом пас аз анҷоми намоз дид, ки намозаш ба сабаби бевузӯ буданаш ё олуда шудани либосаш ба начо-сате дуруст нагардидааст, зарур аст то ҳадди имкон намозгузоронро огоҳ созад, то намози ҳудро аз сар хонанд ва худи ў низ намозашро аз сар хонад.



<sup>1</sup> Дар суратҳои зикргардида вақте иқтидои намозгузорон ба он имом дуруст намегардад, ки имом ба танҳоӣ аз намозгузорон дар фосилаҳои номбурда қарор гирад ва он ҳолатҳо чамоатро аз вай чудо созанд. Аммо агар шуморе аз намозгузорон, яъне як ё чанд сафе ҳамроҳи ў ва дигарон дар он тарафи фосила қарор гирифта бошанд, ба монанди ҳолатҳое, ки бахшे аз мардум дар хориҷи масcidҳо ва имом бо қисме аз онҳо дар доҳил намоз мегузоранд, хеч боке надорад.

***Фасли ҳафтум***

**МАСЬАЛАҲОИ  
ПАЙВАСТАН БА ҶАМОАТ**

Ҳар гоҳ намозгузор танҳо машгули хондани намози фарз бошад ва баъдтар намози ҷамоате барпо гардад, дар баъзе мавридҳо метавонад ба он бипайвандад ва аз савоби намози ҷамоат бебаҳра намонад. Тарз ва чигунации ба ҷамоат пайвастани намозгузор ҷанд ҳолат дорад, ки тафсилаш ба шарҳи зер аст:

**1.** Агар дар ракъати аввали намоз қарор дошта, ҳанӯз ба саҷда нарафта бошад, намозашро қатъ намуда, ба ҷамоат бипайвандад.

**2.** Агар баъд аз ракъати аввал ба саҷда рафта бошад, он гоҳ ду ҳолат вучуд дорад:

**a)** Он намозе, ки меҳонад, агар дуракъатӣ ва ё серакъатӣ бошад, дар он сурат бояд намозашро қатъ намуда, ба ҷамоат бипайвандад.

**b)** Он намозе, ки меҳонад, агар ҷаҳорракъатӣ бошад, дар ин ҳолат ракъати дуюмро низ пурра намуда, баъд аз он ба ҷамоат бипайвандад.

**3.** Дар намози ҷаҳорракъатӣ, агар дар ракъати сеюм қарор дошта ва ҳанӯз ба саҷда нарафта бошад, намозашро қатъ намуда, ба ҷамоат бипайвандад.

**4.** Агар баъд аз ракъати сеюм ба саҷда рафта бошад, бояд ҷаҳор ракъатро пурра сохта, сипас ба нияти хондани намози нағл ба ҷамоат бипайвандад, ба ҷуз аз намози аср, ки баъд аз он хондани нағл макрӯҳ аст.

Қатъ намудани намоз чунин аст, ки ба қаъда баргашта, ба як тараф салом диҳад ва пас аз он ба ҷамоат бипайвандад ва ё ин ки метавонад дар ҳоли истода такбир гуфта, бо ният ба ҷамоат ҳамроҳ шавад.

Хар гоҳ намозгузор суннатро нахонда ба чамоати бомдод бирасад, дар сурате метавонад суннатро ба ҷо оварад, ки пас аз гузоридани он ақаллан як ракъати намози чамоатро дарёбад, вале агар ба сабаби хондани суннат ҷамоатро дарнаёбад, бояд суннатро тарқ кунад.

Хар касе бихоҳад қазои намози бомдодашро қабл аз заволи ҳамон рӯз ба ҷой оварад, бояд суннати бомдодро низ ҳамроҳи фарз қазо бихонад, вале баъд аз завол танҳо фарзро қазо медорад.

Хар гоҳ намозгузор ба хотири пайвастан ба чамоат ва ё ба сабаби тангии вақт суннати намози бомдодро тарқ карда, танҳо фарзи онро хонда бошад, қазои онро на қабл аз завол ва на баъд аз он ба ҷо намеоварад.

Дар намози пешин ҳар гоҳ суннатро нахонда, ба ҷамоат бирасад, бояд ба он бипайвандад, гарчанде бо вучуди хондани суннат, имкони дарёфти микдоре аз ракъатҳои чамоат барои ўмуяскар бошад ва ё набошад ва қазои онро баъд аз хондани фарз ба ҷой оварад.

Қазои суннатҳои дигар ба ғайр аз ду намози зикршу-да (яъне суннати намози бомдод ва суннати пеш аз фарзи пешин) ба ҷо оварда намешаванд.

### **Ҳолатҳое, ки ҳузури дар ҷамоатро аз намозгузор соқит месозанд**

*Ҳозир гаштан ба намози ҷамоат бо яке аз сабабҳои зерин аз намозгузор соқит мегардад:*

1. Борони сахте, ки роҳи масcidро душворгузар намояд.
2. Сардӣ ва сармои сахт.
3. Тарс бар ҷон, аҳлу аёл ва ё бар моли худ, агар ба ҷамоат ҳозир шавад.
4. Торикии сахт.
5. Зинданӣ будан.
6. Нобинӣ.
7. Фалаҷ будан.
8. Қатъ будани дасту пой.

9. Ранчурӣ (ҳар гуна дардҳои ориз ва сахте, ки мувакқатан монеи ҳузури шаҳс ба намози чамоат мегарданд).
10. Гирифтторӣ ба дарди музмин (касалии барҷомонда).
11. Лойӯ чал будани роҳҳо ва кӯчаҳо.
12. Пирамардӣ ва солхӯрдагӣ.
13. Ҳозир шудани таом дар ҳолати гуруснагии сахт.
14. Қасди сафар ва омодабош барои он.
15. Парасторӣ аз бемор.
16. Боду тӯфони сахт дар шаб.

**Баъзе масоиле, ки баъд аз фориг гаштани имом  
аз намоз муқтадӣ бояд анҷом дихад ё надихад**

1. Агар имом пеш аз он ки муқтадӣ «Аттаҳийёт»-ро тамом намояд, салом дихад, муқтадӣ «Ат-таҳийёт»-ро тамом намуда, пас аз он салом дихад, зоро пурра тамом кардани «Аттаҳийёт» аз воҷиботи намоз аст.

2. Агар дар рукӯъ ва ё дар саҷда пеш аз се бор тасбех гуфтани муқтадӣ имом сари ҳудро бардорад, лозим нест, ки муқтадӣ се бор тасбехро такмил намояд, балки аз имом мутобиъат (пайравӣ) намуда, сарашро бардорад.

3. Агар имом дар намоз як саҷдае зиёд намояд, ё баъд аз қаъдаи ахир ба фаромӯшӣ ба сӯи ҳестан ҳаракат намояд, дар ин сурат муқтадӣ набояд имомро мутобиъат намояд, балки ӯро фатҳа (лукма) дихад, то ба хотир оварда, баргардад. Вале агар имом ба қиёми (хезиш) ҳуд идома дихад ва ракъати панҷумро бо саҷда мукаммал созад, муқтадӣ танҳо салом дихад.

4. Агар имом пеш аз қаъдаи ахир ба фаромӯшӣ ба сӯи қиём ҳаракат намояд, муқтадӣ ҳаракат нанамояд, балки имомро фатҳа дихад, то баргардад. Агар имом бо вуҷуди фатҳаи муқтадӣ барнагардад, дар ин сурат агар муқтадӣ пеш аз он ки имом ракъати панҷумро бо саҷда мукаммал намояд, салом дихад, намозаш фосид мегардад.

5. Дар сурате ки имом «Аттаҳийёт»-ро хонда бошад, салом додани муқтадӣ пеш аз салом додани имом макрӯҳ аст.

## Масъалаҳои берун шудан аз масцид

Берун шудан аз масцид ҳангоме ки садои аzon шунида мешавад, бидуни хондани намоз макрӯҳ аст, магар барои имом ё муазzin ва ё ҳар он касе, ки танзим ва баргузории намоз дар масциди дигаре ба ӯ вобаста бошад. Берун омадани онҳо пеш аз хондани намоз макрӯҳ нест.

Ҳамин тавр, барои касе, ки намозашро хондааст, хориҷ шудан аз масцид баъд аз аzon ҳам макрӯҳ нест. Танҳо ин ки дар намози пешин ва хуфтан, агар баъд аз аzon иқоматро ҳам гуфта бошанд, дар он сурат берун омадан ҳатто барои он касе, ки намозашро хондааст, низ макрӯҳ мебошад. Зоро пас аз ин ду намоз, агар фарзашро қаблан хонда бошад, боз метавонад ба ҷамоат бипайвандад ва намозашро бори дигар ҳамчун нафл ба ҷой оварад, valee дар дигар намозҳо ҳатто баъд аз иқомат ҳам берун шудан мушкиле надорад.

### Зикрои маснун ва мустаҳаб дар қавма ва ҷалса

Зикр ва тасбехе, ки дар қавма гуфта мешавад, дар ҳадисҳои паёмбар (с) бо ҷаҳор сурат ривоят гардидааст:

*I. Аллоҳумма раббано ва лака-л-ҳамд: اللَّهُمَّ رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ*

*II. Аллоҳумма раббано лака-л-ҳамд: اللَّهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ*

*III. Раббано ва лака-л-ҳамд: رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ*

*IV. Раббано лака-л-ҳамд: رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ*

Фақеҳони киром бо истинод ба суханони паёмбар (с) доираи ин зикро барои намозгузор васеъ донистаанд ва фармудаанд: Ҳар ривояте, ки дар он калима ва ҳарфе зоидтар аст, гуфтани он авлотар мебошад. Дар «Дурру-л-мухтор» омадааст: Афзалтарини ин ҷаҳор тариқа «Аллоҳумма раббано, ва лака-л-ҳамд» (яъне бо калимаи «Алло-

ҳумма» ва ҳарфи «ва») мебошад. Он гоҳ бо ҳазфи «ва» ва субути «Аллоҳумма», яъне «Аллоҳумма раббано, лака-л-ҳамд», сипас бо ҳазфи «Аллоҳумма» ва субути «ва», яъне «Раббано, ва лака-л-ҳамд» ва охир «Раббано лака-л-ҳамд» ба ҳамин тартиб мебошад.

Дар ҷалса низ дар ривоятхое аз паёмбар (с) ин дуъо омадааст:

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاعْفُنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي .

*«Аллоҳуммагфир ли, варҳамни, ва ъофини вахдини, варзукни».*

Дуъо ва зикрои дигаре низ дар кавма ва ҷалса аз паёмбар (с) ривоят шудаанд. Машохи киром, аз ҷумла соҳиби «Радду-л-мухтор» дуъои магфиратро дар миёни ду саҷда мустаҳаб медонад, вале ба хотири дароз нагаштани намози ҷамоат нағуфтани онро бехтар донистаанд. Зеро дар намози ҷамоат риояи ҳоли намозгузорон зарурӣ мебошад ва набояд бо хондани дуъоҳои мустаҳаб заминаи нороҳатии намозгузорон ва парешонии ҳоли пирамардону беморон фароҳам гардад.

Аммо вақте шаҳс танҳо намоз мегузорад, чи фарз бигузорад, чи нафл, ҳар қадаре ҳоҳад, метавонад онро дароз намояд ва тамоми зикрои мустаҳаб ва маснуно ба ҷой оварад. Гузашта аз ин, ин дуъоҳо ва зикро бештар дар намозҳои нафл ва шаб аз он Ҳазрат (с) ривоят гардидаанд.

Ба ҳар ҳол, имом бояд фароиз, воҷибот, суннатҳо ва мустаҳабботи намозро ҳатман мавриди таваҷҷӯҳ қарор дидҳад, вале ба он андоза ба баъзе мустаҳаббот начаспад, ки намозгузоронро аз ҷамоат гурезон созад.

### **Зикрои маснун ва мустаҳаб баъд аз фарзҳои намоз**

Баъд аз салом додан аз фарзҳои намоз дуъоҳо ва зикрои гуногуне аз паёмбар (с) ривоят гардидааст. Ривоятҳои зиёде дар китобҳои ҳадис дар ин бора омадааст,

ки событ месозанд: Расули Худо (с) пас аз фарзи ҳар намозе ба зикру дуъо машғул мегашт, зеро баъд аз фарзҳо истиҷобати дуъо бештар аст.

Аз Абӯумомаи Боҳилӣ (р) ривоят шудааст, ки боре аз расули Худо (с) пурсида шуд: «Эй расули Худо, кадом дуъо ба иҷобат наздиктар аст? Фармуд: «Дуъое, ки дар охир шаб ва баъд аз намозҳои фарз бошад».<sup>1</sup>

Аз Савбон (р) ривоят шудааст, ки: «Расули Худо (с) вақте салом медод (аз намоз фориг мешуд), се бор: «Астагфируллоҳ» ва баъд аз он «Аллоҳумма, анта-с-салому ва минка-с-салом, таборакта ё залҷалоли ва-л-икром» мегуфт».<sup>2</sup> Гоҳе фақат «Аллоҳумма, анта-с-салому ва минка-с-салом, таборакта ё залҷалоли ва-л-икром» мегуфт.<sup>3</sup>

**1.** Дуъоҳо ва зикрҳои кӯтоҳ, миёна ва дароз ҳар кадомро намозгузор бихонад, ҷоиз аст. Расули Худо (с) бар ҳасаби аҳвол ва гунҷоиши фурсатҳо гоҳе кӯтоҳ, гоҳе миёна ва гоҳе ҳам зикру дуъоҳои дароз менамуд. Аз ҳадиси Оиша (р) дуъои кӯтоҳ, аз ҳадиси Муғира ибни Шӯъба (р) дуъои миёна ва аз ҳадиси Абдуллоҳ ибни Зубайр (р) дуъо ва зикри дароз событ гардидааст.

Аз ҳазрати Оиша (р) ривоят шудааст, ки расули Худо (с) вақте намози худро тамом мекард, танҳо ба миқдори гуфтани «Аллоҳумма, анта-с-салому ва минка-с-салом, таборакта ё залҷалоли ва-л-икром» менишаст. Яъне биайниҳи ва ҳамеша ин зикро намекард, балки он лаҳзаҳое, ки менишаст, гунҷоиши ҳамин қадар зикро доштанд. Ин муайян намудани миқдори нишasti паёмбар (с) ба таври тақрибишт ва бо ривояти Муғира ва Абдуллоҳ мухолифате надорад, зеро ривояти онҳо таҳқиқӣ ва айни зикр аст, ки аз назари замонӣ бо ҳам фарқи чандоне намекунанд.

<sup>1</sup> Сунани Тирмизӣ, 3499; Фатҳу-л-борӣ, 11/113.

<sup>2</sup> Саҳехи Муслим, 1333; Сунани Абӯдовуд, 1513; Сунани Тирмизӣ, 300; Сунани Насой, 1336; Сунани Ибни Моча, 928.

<sup>3</sup> Саҳехи Муслим, 1334 (592)-136, 1335, 1336; Сунани Абӯдовуд, 1512; Сунани Тирмизӣ, 298, 299; Сунани Насой, 1337; Сунани Ибни Моча, 924.

Дар Саҳехайн аз Мугира ибни Шӯъба (р) омадааст, ки паёмбари акрам (с) пас аз фарзи ҳар намозе ин дуъоро мекارد:

«Ло илоҳа иллаллоҳу вахдаҳу ло шарика лаҳ, лаҳу-л-мулку ва лаҳу-л-ҳамд ва ҳува ъало кули шайин қадир. Аллоҳумма ло мониша лимо аътайта ва ло мұғтия лимо маңаъта ва ло янғағы залқадди минқа-л-қаддү».<sup>1</sup>

Дар Саҳәҳи Муслим аз Абдуллоҳ ибни Зубайр (р) омадааст, ки вақте расули Худо (с) аз намозе салом медод, бо садои баланд мегуфт:

«Ло илоҳа иллаллоҳу вахдаҳу ло шарика лаҳ, лаҳу-л-мулку ва лаҳу-л-ҳамд ва ҳува ъало кулли шайин қадир ва ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳ ва ло наъбду илло ишёҳу, лаҳу-н-ниъмату ва лаҳу-л-фазлу ва лаҳу-с-саноул ҳасану. Ло илоҳа иллаллоҳу муҳлисина лаҳу-д-дин ва лав қариха-л-кофирун.<sup>2</sup>

Хазрати Саъд (р) ба писаронаш калимаҳои зеринро ёд медод ва мегуфт: Расули Худо (с) онҳоро баъд аз намоз меҳонд:

«Аллохұмма, инній аъузу бика мина-л-қубни ва аъузу бика мина-л-бухли ва аъузу бика мин арзали-л-ъумури ва аъузу бика мин фитнати-д-дунё ва ъазоби-л-қабри».<sup>3</sup>

Дар ривояти Каъб ибни Учра (р) омадааст, ки расули Худо (с) фармуд: «*Муъаққибот* (зикрҳо ва қалимаҳо)-е ву-  
ҷуд дорад, ки гӯяндаи он ҳеч вақт (дар назди Худо) ноком  
намегардад. Баъд аз ҳар намозе сиву се (33) бор  
«Субҳоналлоҳ», сиву се (33) бор «Алҳамду лиллоҳ» ва сиву  
чор (34) бор «Аллоҳу акбар» бигӯяд».⁴

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 844, 6330, 6473, 6615, 7292; Саҳехи Муслим, 1337 (593)-137, 1338 (...) -138, 1339, 1340; Сунани Абӯдовуд, 1505; Сунани Насоӣ, 1340, 1341.

<sup>2</sup> Саҳехи Мұслим, 1338 (594)-139; Сунани Абұдовуд, 1506; Сунани Насой, 1338.

<sup>3</sup> Саҳехи Бухорӣ, 2822, 6365, 6370, 6374, 6390; Сунани Тирмизӣ, 3567; Сунани Насоӣ, 5462, 5494; Мишқот, 1/88.

<sup>4</sup> Саҳеҳи Муслим, 1348 (596)-144, 1349 (...)-145, 1350; Сунани Тир-

Ин зикрро тасбехи фотимӣ низ мегӯянд, зеро расули Худо (с) ин калимаҳоро ба ҳазрати Фотима (р) низ ёд дода буд.<sup>1</sup> Ва ғайри инҳо дигар зикрҳое, ки аз он Ҳазрат (с) событ шудаанд. Аз чумла, хондани сурай «*Ихлос*», «*Муъавизатайн*», «*Оята-л-курсӣ*» ва ғайра баъд аз баъзе намозҳо аз он Ҳазрат (с) событ шудаанд.

2. Вале дар намозҳое, ки баъд аз фарзҳо суннат вучуд дорад, ба мисли намозҳои пешин, шом ва хуфтан, беҳтар он аст, ки фосилаи зиёде миёни фарз ва суннат андохта нашавад. Тариқаи маснун ва событшуда аз расули Худо (с) он аст, ки миёни фарз ва суннат як микдоре фосила ва ҷудой оварда шавад, вале начандон тӯлонӣ ва дарозе, ки суннат комилан ба таъхир афтад.

Он микдор фосилае, ки маснун аст, ҳамон гуна ки дар ривоятҳо дидем, бинобар аҳвол ва фурсатҳои ҳар намозгузоре гуногун мебошад. Ҳеч кас ҳам ба риояи як микдори муайян маҷбур нест. Фақеҳони киром ва машоихи мазҳаб аз маҷмӯъи ривоятҳо чунин истинбот намудаанд, ки баъзе аз он зикрҳоро ба мобаъди суннатҳо мавқул намудан (вопас гузоштан) ҷоиз мебошад.

Ба таври хулоса, он чӣ аз маҷмӯъи ривоятҳои гуногун ва гуфтаҳои машоихи мазҳаб бармеояд, пас аз фарзи ҳар намозе даст бардошта, дуъо ва зикр намудан ва дар охир дастҳоро ба рӯй молидан мустаҳаб ва маснун аст. Дар намозҳое, ки баъд аз фарзҳо суннат вучуд дорад, зикри миёнае намудан ва боқии дуъоҳоро ба мобаъди суннат мавқул намудан ҷоиз мебошад. Баъд аз фарзҳо даст бардошта, ҳамроҳи имом ба сурати ҷамоат дуъо намудан ҷоиз аст ва танҳо дуъо намудан низ боке надорад.

---

мизӣ, 3412; Сунани Насой, 1348.

<sup>1</sup> Ривоят шудааст, ки Фотима (р) аз паёмбар (с) хидматгоре хост. Он Ҳазрат (с) ба онҳо (Фотима ва Алӣ) гуфт: «*Оё шуморо ба коре роҳнамоӣ кунам, ки бароятон аз ходим беҳтар аст? Вақте ба бистари хоб рафтед, сиву се бор «Алҳамду лиллоҳ», сиву се бор «Субҳоналлоҳ» ва сиву чор бор «Аллоҳу акбар» мегӯед*». (Сунани Тирмизӣ, 3408, 3409).

Вале дар зикрҳо ва дуъоҳое, ки ба мобаъди суннатҳо мавқул гардидаанд, мунтазири имом нишастан ва ба сураги чамоъӣ даст бардоштан ва дуъо кардан ҳаргиз аз паёмбар (с) собит нашудааст. Аз ҷониби фақеҳони киром ва машоихи мазҳаб низ ҳеч гуна ривояте доир ба машруӯияти он ворид нагардидааст.<sup>1</sup>

Аммо набояд барои ислоҳи чунин чизҳое дар миёни мардум ба ихтилофоти куллӣ ва қашмакашҳои бемаъно даст зад, зоро ҳифзи иттиҳоду якпорчагии миллат ва ваҳдати мусалмонҳо аз муҳимтарин фароизи иҷтимоии ислом мебошад. Ислоҳи корҳои динӣ набояд аз роҳи барангҳатани фитнаву ошӯб ва додани дастовезе ба дasti гаразҷӯён сурат бигираад.

**3.** Имом пас аз салом додан ба ҷониби рост ё чапи худ баргашта ва ё рӯй ба ҷониби намозгузорон намуда, барои зикр менишинаид. Агар намозҳое бошад, ки пас аз фарз дигар суннате вучуд надошта бошад, ба мисли намози бомдод ва аср, ин кор барои имом муҳим ва зарурӣ мебошад, зоро пас аз онҳо зикрҳои зиёде мекунанд, вале он кор воҷиб намебошад. Дар ғайри он ду намоз ин кор мустаҳаб мебошад ва тарки он на дар ҳолати аввал ва на дар ин ҳолат ҳеч гуна гуноҳ ва сарзанише, на барои имом ва на барои намозгузорони дигар ба бор намеоварад.

**4.** Дар намозҳое, ки баъд аз фарзҳо суннате вучуд додад, агар намозҳои суннатро дар масҷид бигузоранд, пас беҳтар аст, ки ҷои худро иваз намоянд ва каме аз ҷои фарз дурттар биистанд. Вале намозҳои суннат ва нафлро беҳтар он аст, ки дар хона ва ё ҳар ҷое, ки аз ҷашми мардум дурттар аст, бигузоранд.



<sup>1</sup> Барои огоҳии бештар ба китобҳои зерин муроҷиат шавад: «Маҳмуду-л-ғатово». Ҷ. 1. – С. 134, 138, «Эълоу-с-сунан». Ҷ. 2. – С. 184, 208, «Маорифу-с-сунан». Ҷ. 3. – С. 122.

## Фасли ҳаштум

### БЕТАҲОРАТИЙ ДАР НАМОЗ

– Ҳар гоҳ таҳорати намозгузор дар аснои намоз бишканад, бе он ки намозашро қатъ намояд, рафта таҳорат кунад ва баъд аз он намозашро аз ҳамон чое, ки тарк карда буд, идома диҳад,<sup>1</sup> vale агар намозашро аз сар гирад, беҳтар аст. Шахси танҳогузор ҳамчунин метавонад намозашро дар он чое, ки таҳорат карда ва ё дар манзилаш ба итмом расонад.

– Агар имоми ҷамоат бошад, бояд аввал яке аз намозгузоронро ба ҷои худ ҳалифа – ҷойнишин созад, то вай намози қавмро бо ҷамоат ба итмом расонад ва худаш баъд аз он таҳорат карда, идомаи намозашро ба ҷой оварад. Имом бояд пеш аз ҳориҷ шудан аз масcid яке аз намозгузоронро ба ҷои худ таъйин намояд, ба ин тариқ ки ўро аз либосаш ба ҷои худ бикашад ва ё ўро бо дасташ ба пеш гузаштан ишора кунад, на бо қалом, зоро қалом намозро фосид мекунад.

– Вақте яке аз намозгузоронро ба ҷои худ ҳалифа гардонд, чое, ки таҳораташ дар он шикаста ва ҳамчунин миқдори боқимондаи намозро бо даст ва ангуштонаш ба вай бифаҳмонад. Агар намозро дар рукуъ қатъ карда бошад, даст ба зонухояш бигузорад, яъне аз рукуъ идома бидех!, агар аз саҷда қатъ карда бошад, даст ба пешониаш бигузорад, яъне аз саҷда идома бидех!, агар дар аснои кироат қатъ карда бошад, даст ба даҳонаш бигузорад, яъне аз

---

<sup>1</sup> Паёмбар (с) мефармояд: «*Қасеро (дар намоз) қай, хунрезӣ аз бинӣ, берунишавии гизои сари меъда дар натиҷаи дилбехӯзурӣ ва мазӣ (оби тунуке аз роҳи пешоб) бирасад, баргашита (аз нав) вузӯ гирад (ва) пас аз он бар ҳамон намозаи бино намояд. Ин амр то замоне ҷоиз мебошад, ки сухан нағуфта бошад*». (Сунани Ибни Моча, 1222).

кироат шурӯъ кун! ва агар ду ракъат боқӣ монда бошад, бо ду ангушташ ба он ишора кунад.

– Агар имом касеро ба ҷои худ таъйин нокарда аз масcid ҳориҷ гардад, имоматиаш бекор (ботил) мегардад ва дигар ҳаққи таъйин намудани халифaro аз берун надорад. Он гоҳ намозгузорон бояд якero барои имоматии худ таъйин кунанд ва ё яке аз онҳо худаш пеш рафта, барои онҳо имоматӣ намояд. Агар онҳо низ пеш аз ҳориҷ шудани имом аз масcid касеро таъйин накарданد ва касе ҳам пеш нагузашт, намозашон ботил мешавад, зоро масcid, як лаҳза ҳам бошад, аз имом ҳолӣ мондааст. Пас бояд он намозашонро аз сар бигузоранд. Намози худи имом бошад, ботил намегардад, зоро вай дар он ҳолат ҳукми танҳогузорро дорад.

– Агар намозгузор ҳангоми шикастани таҳораташ дар қаъдаи ахир ташаҳхудро хонда ва танҳо салом боқӣ монда бошад ҳам, байд аз таҳорати нав салом дода, намозашро тамом менамояд.

– Ин ҳама дар сурате мебошанд, ки таҳораташро қасдан нашикаста бошад, яъне он ҳолат ба таври табиӣ ва бе ирода барояш пеш омада бошад. Вале агар таҳораташро пеш аз қаъдаи ахир қасдан ва бо амали худ шикаста бошад, дар ин сурат намозаш низ фосид мегардад ва ҷуз аз сар хондани он дигар роҳе надорад. Аммо агар онро пас аз қаъдаи ахир қасдан ва бо амали худ шикаста бошад, дар назди имом Абӯҳанифа (рҳ), ҳарчанд таҳораташ шикаста бошад ҳам, намозаш дуруст мешавад ва ба поён мерасад.

– Агар пас аз шикастани таҳораташ ба он узрҳои табиӣ ва ғайрииридӣ сухан гӯяд ва ё яке аз корҳоеро, ки фосидкунандай намоз ҳастанд, анҷом диҳад, намозаш низ фосид мегардад. Дигар наметавонад бо ҳамон ният ва бинои қаблий онро аз ҷои баскардааш давом диҳад, балки бояд намозашро аз сар бихонад.

– Агар дар намоз эҳтилом ва ҷунуб шавад ё ӯро ҳолати девонагӣ ва ё беҳушӣ фаро гирад ва ё хандаи бо

қаҳқаҳа намояд, дар ин суратҳо ҳам таҳораташ мешиканад ва ҳам намозаш ботил мегардад. Дар сурати якум бояд ғусл намояд ва дар суратҳои баъдӣ вузӯ бигирад ва дар тамоми ин ҳолатҳо намозашро аз сар бихонад. Ҳамчунин агар узрҳое, ки қаблан дошта, ба монанди таяммум ва муддати масҳи пойафзор ва гайра дар аснои намоз ба поён бирасанд, масалан, шахси соҳибтаяммум ба об дастрасӣ пайдо қунад, ҳам таҳорати онҳо мешиканад ва ҳам намозашон ботил мегардад.

– Имом пас таҳорати тоза, агар имоми нав намозро ба поён нарасонида бошад, бояд ба саффи намоз баргардад ва намозашро ба ҳайси муқтадӣ ҳамроҳи ҷамоат ба итном расонад. Аммо агар имоми нав намозро ба поён расонида бошад, пас имоми қаблӣ метавонад намози худро дар ҷои буда ва ё дар манзилаш ба итном расонад. Муқтадӣ низ ҳамин тавр амал мекунад.

– Агар имом пас аз шикастани таҳораташ он руқне аз намозро, ки дар он буд, анҷом диҳад ва ё ба микдори адой руқне пас аз расидани ҳадас дар намоз боқӣ бимонад, ҳам намози худаш ва ҳам намози қавм фосид мешавад.

– Ҳамчунин агар имом ба сабаби хичолат, тарс ва ё инфиъоли нафсонӣ аз қироат бозмонад – қироат карда наставонад, ба шарте ба микдори мояҷузу биҳи салот қироат накарда бошад, метавонад яке аз намозгузоронро ба ҷои худ ҳалифа созад. Аммо агар ба микдори сиҳати намоз қироат карда бошад, дигар ҳалифа соҳтан ҷоиз нест, балки бояд ба рукуъ равад ва намози худро идома диҳад.

– Имом аз байни намозгузорон он қасеро, ки ахлияти имоматиро дошта бошад, масбуқ ва ё лоҳиқ бошад ҳам, ба ҷойнишинии худ бармегузинад. Агар аз миёни онҳо қӯдак ва ё занеро барои имоматӣ баргузинад, намози қавм фосид мешавад.

– Агар имом пас аз расидани ҳадас шахси масбуқеро ба ҷои худ таъйин намояд, вай бояд намози имоми қаблиро ба итном расонад, он гоҳ шахси мудрикеро пеш гузаронад, то бо мардум салом диҳад ва худаш ракъатҳои

фавтшударо ба чой оварад. Агар имоми мусофири пас аз расидани ҳадас шахси муқимеро ба чои худ халифа созад, вай низ бояд пас аз итмоми намози имом шахси мудрикеро пеш гузаронад – ба чои худ халифа созад, то бо мардум салом дихад ва худаш намозашро тамом созад.

Бинобар ин, беҳтар аст имом аз ҳамон ибтидо шахси мудрикеро ба чои худ халифа созад ва шахси масбуқ, лоҳиқ ва муқим низ дар чунин ҳолатҳо метавонанд пешниҳоди имоматиро қабул накунанд.

Агар шахси масбуқ, лоҳиқ ва муқим пас аз такмили намоз бар бинои имоми қаблӣ ҳамчунон ба намози худ идома диханд ва шахси мудрикеро ба чои худ халифа на-созанд, дар он сурат қавм бояд онҳоро мутобиат накунанд, зоро дар ҳолати мутобиат аз онҳо намозашон фосид мешавад. Балки агар мусофири бошанд, салом диханд ва муқим бошанд, ба таври мустақил боқимондаи намозашонро ба чой оваранд.

– Агар шахси лоҳиқ ба чои имом халифа шавад ва ба таври воҷиб он ракъатҳое аз намозашро, ки ҳамроҳи имом аз вай фавт шуда буданд, ба чой оварад, пас бояд қавмро бо ишора бифаҳмонад, ки то фориг шудан ўро мунтазир бимонанд. Он гоҳ намозро бар бинои имоми қаблӣ ҳамроҳи қавм ба итном расонад ва салом дихад. Вале агар тартиби воҷиро вайрон намуда, аввал намози қавмро ба чой оварад, пас аз такмили намоз бар бинои имоми қаблӣ шахси мудрикеро ба чои худ халифа созад, то бо қавм салом дихад ва худаш ракъатҳои фавтшударо ба чой оварад.

– Агар шахси масбуқ, лоҳиқ ва муқиме, ки ба чои имоми мусофири дар намоз халифа шудааст, пас аз такмили намоз бар бинои имоми қаблӣ қаъда накунанд, ҳам намози худашон ва ҳам намози қавм фосид мешавад.

### Муфсидоти намоз

Вақте намозгузор такбири таҳрима гуфта, намозашро шурӯъ мекунад, бояд то поёни намоз аз корҳои хилофи ибодат худдорӣ намояд ва одоб ва муқаррароти намозро ри-

оя кунад. Анчом додани корхое, ки бар хилофи моҳият ва берун аз доираи муқаррароти намоз мебошанд, намозашро фосид мегардонанд ва онҳоро **муфсидоти намоз** гӯянд.

***Муфсидоти намоз иборатанд аз:***

1. Сухан гуфтан, ҳарчанд як қалима ҳам бошад, чи аз рӯи қасд ва чи аз рӯи фаромӯшӣ ва хато бошад.
2. Қасдан ба касе салом додан.
3. Ҷавоби саломро додан, чи аз рӯи қасд ва чи аз рӯи фаромӯшӣ ва хато.
4. Оҳу нола қашидан.
5. Барои кори дунё бо садо гиря кардан. Гиряи беовоз ва гиряи аз тарси Худо ва ё барои охират ҳарчанд босадо ҳам бошад, намозро фосид намегардонад.
6. Уф қашидан ва афсӯс xӯрдан.
7. Ҷавоби атсанро додан, яъне барои касе, ки атса мезанд, «Ярҳамукаллоҳу» гуфтан.
8. Ҷавоби сухани касеро додан, ҳарчанд ҷавобаш бо зикр ҳам бошад. Масалан, касе ҳабари хуше бидиҳад ва ў дар ҷавобаш «Алҳамду лиллоҳ» бигӯяд, намозаш фосид мегардад.
9. Фатҳа додан чуз барои имоми худ. Фатҳа додан он аст, ки агар касе машгули қироати Қуръон бошад ва дар чое ба сабаби фаромӯшӣ тавакқуф кунад, намозгузор барои ў он чоро ёдрас намояд ва онро «луқма» додан ҳам мегӯянд.
10. Қироати оятҳои Қуръон аз рӯи мусҳаф (Қуръон)-и шариф.
11. Дуъо кардани намозгузор ба дуъоҳое, ки монанди сухани мардум бошанд, ба мисли ин ки бигӯяд: «Худоё! Фалон занро ба никоҳи ман даровар ва ё ба ман себу анор рӯзӣ дех».
12. Саҷда бар чизи начис.
13. Xӯрдан ва ошомидан.
14. Амали зиёд. Ҳар амале, ки ба ҳаракат додани дастҳо (ҳар ду даст) ниёз дошта бошад, ё намозгузор онро зиёд такрор кунад, ҳарчанд бо як даст ҳам бошад ва

ҳамчунин, агар касе аз берун онро мушоҳида намояд, чунин пиндорад, ки анҷомдиҳандай он дар намоз нест, амали зиёд ба шумор меравад.

**15.** Дар вақти намоз худро қасдан бетаҳорат сохтан, яъне таҳорати худро қасдан шикастан.

**16.** Баргардонидани сина аз сӯи қибла.

**17.** Бехӯшӣ.

**18.** Девонагӣ.

**19.** Ҷанобат.

**20.** Хандаи бо қаҳқаҳа.

**21.** Яке аз аркони намозро дар ҳоли баражнагии аврат адо намудан.

**22.** Вуҷуд доштани начосате, ки монеъи намоз гардад.

**23.** Тарк намудани шарте аз шартҳои пеш аз намоз, ки фарзҳои пеш аз намоз низ гуфта мешаванд ва ё тарк намудани рукнҳои (фарзе) аз руқнҳои даруни намоз.

### Тағсили порае аз муғсидоти намоз

**1.** Агар касе бе узре сулфа занад ё гулӯи худро соғ намояд ба гунае, ки аз садои он ҳарфе ё нисфи ҳарфе пайдо шавад, намозаш фосид мешавад, аммо дар сурати узр маъзур аст ва намозаш ҷоиз мешавад.

**2.** Агар дар байни намоз худаш атса занад ва «*Алҳамду ліллҳо*» гӯяд, намозаш фосид намешавад, vale беҳтар он аст, ки нагӯяд. Аммо агар ҷавоби атсаи дигареро бидиҳад, ҳамон гуна ки баён шуд, намозаш фосид мегардад.

**3.** Агар дар байни намоз тугмаҳои гиребон ё пероҳани худро ба ҳар ду дасташ бандад, он амали зиёд ба шумор рафта, намозаш фосид мегардад.

**4.** Агар чизе хурдтар аз ҳаҷми наҳӯд дар миёни дандонҳояш бошад, бо фурӯ бурдани он намозаш фосид намегардад, vale агар ба андозаи наҳӯд ё бештар аз он бошад, бо фурӯ бурдани он намозаш фосид мешавад. Ё аз наҳӯд хурдтар бошад, vale онро аз даҳонаш бароварда, он гоҳ аз нав фурӯ барад, низ намозаш фосид мешавад.

**5.** Агар касе шириние хўрад, ки ҳанӯз маззаи он аз даҳонаш нарафтааст, чун дар байни намоз маззаи онро бо оби даҳон фурӯ барад, намозаш ҷоиз аст.

**6.** Агар дар аснои намоз кўдаке ба замин афтад ва намозгузор «Бисмиллоҳ» гўяд, намозаш фосид мешавад.

**7.** Дар аснои намоз тифле ба канори модар омад ва аз пистони вай, ки намоз меҳонд, шир макид, агар аз пистонаш шир берун ояд, намозаш фосид мегардад, зеро ин копри вай амали бисёр ба шумор меравад, vale агар шир берун наояд, намозаш дуруст мебошад.

**8.** Агар намозгузоре алифи «Аллоҳ» (الله)-ро ё ҳамзай «акбар» (اکبر) ё «бо»-и онро мад кашад, намозаш фосид мегардад.

**9.** Агар ҷашми намозгузор дар аснои намоз ба китобе ё тоблуе ё навишта ва лавҳае афтад ва онро ба забон нахонад, vale мағҳуми онро бо дил дарк намояд, намозаш ҷоиз аст, vale агар ба забонаш онро хонад, намозаш фосид мешавад.

**10.** Агар аз пеши намозгузор шахсе ё ҳайвоне гузарад, намозаш дуруст мешавад, vale ин кори шахси убуркунанда агар бо қасд бошад, гунаҳкор мегардад. Намозгузор дар ҳудуди имкон бояд намози худро дар ҷое бихонад, ки маҳалли рафту омади мардум набошад. Дар сурати набудани чунин ҷое чўбери ба андозаи ним метр дар пеши рӯй худ дар он сўи саҷдагоҳаш ба шакли амудӣ ба замин ҳалонад, то миёни ў ва роҳгузарон ҳоиле бошад. Чўб ба андозаи як ангушт ё камтар аз он гафс бошад. Агар онро ба сурати уфукӣ ба замин гузорад, низ ҷоиз аст. Ин чизро сутра мегўянд.

**11.** Агар дар намоз бо узре як қадам ё ду қадам пеш ё ақиб равад, ба шарте синааш аз қибла барнагардад, намозаш ҷоиз аст, аммо агар синааш аз қибла баргардад ё аз саҷдагоҳ пештар равад, намозаш фосид мегардад.

**12.** Агар намози имом бо сабабе фосид гардад, намози намозгузорони ҳамроҳи ў низ фосид мегардад.

## Макрӯҳоти намоз

*Корҳое, ки дар намоз макрӯҳ ҳастанд, иборатанд аз:*

**1.** Ҳар коре, ки фурӯтанӣ ва шикастагӣ (хузӯъ ва хӯшӯъ)-ро аз байн бибарад.

**2.** Дур кардани сангреза аз ҷои саҷда. Агар бе дур кардани сангреза натавонад саҷдаи том (пурра) анҷом дихад, дар он вақт фақат як бор сангрезаро аз саҷдагоҳи ҳуд дур созад, макрӯҳ нест, вале бештар аз як бор макрӯҳ ҳоҳад буд.

**3.** Пешонӣ ва рӯи ҳудро аз хок пок кардан.

**4.** Саҷда кардан ба печи дастор (салла).

**5.** Оринҷҳоро дар саҷда ба замин ҳамвор кардан.

**6.** Мӯйҳои ҳудро боз кардан.

**7.** Либоси ҳудро боло ва поён намудан.

**8.** Бозӣ кардан бо ангуштон ва дастҳо.

**9.** Истодан дар ақиби саффе, ки дар миёни он ҳолигӣ вуҷуд дошта бошад.

**10.** Намоз гузоридан дар ҷое, ки акс ва ҳайкал дар он вуҷуд дошта бошад.

**11.** Сари барахна ҳондани намоз аслан ҳеч бoke надорад, вале агар ба ҳолати фурӯтанӣ ва хушӯъ дар намоз ҳалале эҷод намояд, дар он вақт кароҳият дорад. Зоро сар аз ҷумлаи аврати мард ба шумор намеравад ва дар бораи кароҳияти сарбараҳнагӣ дар намоз аз расули Ҳудо (с) ва саҳобаи киром ривоят ва асаре собит нашудааст, вале фақеҳони киром онро вақте ба хушӯъ дар намоз ҳалале ворид намояд, макрӯҳ донистаанд. Бинобар ин, пӯшонидани он дар баъзе мавриҷҳо ва вобаста ба урфи мардум фазилат ва хуб мебошад, на воҷиб.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Соҳиби китоби «Рад» онро дар қисми макрӯҳоти танзехӣ зикр намудааст. Вай дар бораи сарбараҳна ҳондани намоз аз ҷиҳати тазаллул (хушӯъ ва фурӯтанӣ) овардааст: Қавли матн: «Сарбараҳнагӣ аз ҷиҳати тазаллул бoke надорад» дар шарҳи «Муня» гуфтааст: Сухани матн ишора ба он аст, ки агар хушӯъу тазаллулро бо қалбаш анҷом дихад ва сарашро барахна насозад, бехтар аст. Зоро онҳо (хушӯъу фурӯтанӣ)

**12.** Бо даст шуморидани оятҳо ва ё тасбеҳоте, ки дар намоз меҳонад.

**13.** Тарки суннате аз суннатҳои намоз.

**14.** Намоз хондан дар замини шахси дигар бе ризояти соҳиби он.

**15.** Намоз хондан дар рӯ ба рӯи оташ, гулхан ва оташдоне, ки дар он оташ бошад.

**16.** Намоз хондан дар чойҳои ҳақир ва олуда, ба монанди ҳаммом, гирду атрофи ҳочатхона ва роҳравҳои олудаву нопок.

**17.** Намоз хондан дар миёни роҳ.

**18.** Намоз хондан дар гӯристон.

### Тафсили порае аз макрӯҳоти намоз

Макрӯҳ чизе аст, ки намоз ба сабаби он фосид намегардад, вале аз савобаш коста мешавад.

**1.** Ангуштони дасту пойро дар намоз шикастан (ба садо водоштан), дастро дар тиҳигоҳ (камар) ниҳодан,<sup>1</sup> гарданро ба тарафи чапу рост гардонидан ва ба чапу рост нигоҳ кардан макрӯҳ аст.<sup>2</sup> Вале ба гӯшаи чашм нигаристан

аз ҳолатҳои қалб мебошанд.

Дар «Имдод» бо истинод ба «Таҷнис» мавзӯро чунин пайгири мемнамояд: «Барахна намудани сар барои намозгузор мустаҳаб мебошад, зеро хушӯъ асоси намоз аст».

Сипас соҳиби «Дур» меафзояд: «Дар бораи ин ки хушӯъ (тазаллул) ба монанди ҳавф аз афъоли қалб бошад, ё ба монанди оромӣ аз афъоли аъзо ва ҷаворӣ бошад ва ё аз маҷмӯъи онҳо ҳосил мешавад, назарҳои гуногун вучуд дорад. Соҳиби «Ҳиля», бо накли иҷмои орифон бар қавли аввал, зоҳир шудани ҳолатҳое аз қабили фурӯтани, ҷашмпӯши, пастовозӣ ва оромиши аъзоро аз лавозими хушӯъ медонад. Бинобар ин, барои ба вучуд овардан ва таҳқими ҳолати хушӯъ дар дил барахна намудани сар дар намоз хуб аст». («Дур». Ҷ. 2.- Бейрут. – С. 491.).

<sup>1</sup> Ривоят шудааст, ки: «Паёмбар (с) аз ниҳодани даст дар камар дар вақти намоз наҳӣ намудааст». (Саҳехи Бухорӣ, 1219, 1220; Саҳехи Муслим, 1218 (545)-46; Сунани Абӯдовуд, 947; Сунани Тирмизӣ, 383).

<sup>2</sup> Аз Оиша (р) ривоят шудааст, ки расули Худо (с)-ро дар бораи ил-

чиоз аст ва безарурат анҷом надодани он беҳтар аст.

**2.** Дар намоз бе узр сагнишин кардан (дастони худро аз пеш ба замин ниҳода, нишастан) ва ё ҳар ду пойро рост гирифтан (дар қаъда) макрӯҳ аст.

**3.** Ҷавоби саломро бо даст додан макрӯҳ аст.

**4.** Агар шахсе нишаста, машгули сӯҳбат ва коре бошад ва шахси дигаре дар пушти он намоз бихонад, боке надорад, vale намоз нахондан дар чунин ҳолат беҳтар аст.

**5.** Бар фаршे, ки акс (сурат) дорад, намоз хондан ба шарте ки дар болои сурат набошад, чоиз аст.

**6.** Ҷойнамози аксдор ва нигоҳ доштани суратҳо дар хона гуноҳ аст.

**7.** Агар акси ҷондор дар тарафи боло ва ё чапу рости намозгузор бошад, намоз макрӯҳ аст. Агар дар зери по бошад ё ба андозае хурд бошад, ки агар ба замин гузошта шавад, ба ҷашм нахӯрад, ё сарбурида бошад, макрӯҳ нест.

**8.** Сурату акси дараҳтҳо ва манзараҳои гуногуни та-биат қароҳият надоранд.

**9.** Ба андозаи се оят зиёд кардани қироат дар ракъати дуюм нисбат ба ракъати якум макрӯҳ аст.

**10.** Бар китғ андоҳтани қабо ва болопӯш ва аз остин берун қашидани дастҳо дар намоз макрӯҳ аст.

**11.** Бе узр либоси чиркину нопокиза пӯшида намоз хондан, макрӯҳ аст.

**12.** Ба даҳон чизе гирифтан, ҳарчанд ба рафти қироат ҳалале нарасонад, макрӯҳ аст, vale агар монеъи қироат шавад, намоз фосид мегардад.

---

тифот кардан ва нигаристан дар намоз пурсидам. Фармуд: «*Он як (сирқат ва) рабоши мебошад, ки шайтон онро бо суръат аз намози бандा медуздад*». (Саҳехи Бухорӣ, 751, 3291; Сунани Абӯдовуд, 910, 911; Сунани Тирмизӣ, 590; Сунани Насоӣ, 1195, 1196, 1197, 1198).

Он Ҳазрат (с) дар ривояти дигаре мефармояд: «*Худои азза ва ҷал дар намоз пайваста ба бандা илтифот ва таваҷҷӯҳ дорад, то замоне ки бандা (таваҷҷӯҳ ва) нигоҳи худро ба дигар тараф равона накарда бошад. Вақте нигоҳ (ва таваҷҷӯҳ)-и худро ба тарафе равона соҳт, Худо аз вай бармегардад*». (Сунани Абӯдовуд, 909; Сунани Насоӣ, 1194).

**13.** Дар ҳолати танг омадани вузӯ хондани намоз қарохият дорад.

**14.** Дар ҳолати гуруснагии саҳт ба шарте ғизо (таом) омода бошад ва вақт ҳам танг наёмада, пеш аз ҳӯрок намоз хондан макрӯҳ аст.

**15.** Пӯшиданчиашмҳо дар намоз макрӯҳ аст.

**16.** Бе зарурат афкандани оби даҳону бинӣ макрӯҳ аст.

**17.** Агар дар намоз шупуш ё кайкеро гирифта күшт ва ё берун андоҳт, боке надорад.

**18.** Дар намозҳои фарз бе узр такя намудан макрӯҳ аст.

**19.** Пеш аз тамом шудани суръ ё оят ба рукӯъ рафта, онро дар ҳолати рукӯъ тамом намудан қарохият дорад.

**20.** Агар саҷдагоҳ аз ҷои қадамҳо ба андозаи як ваҷаб ё беш аз он баландтар бошад, намоз ҷоиз нест. Агар аз ин камтар бошад, ҷоиз аст.

### **Баёни ҳолатхое, ки метавон намозро барои онҳо бурид**

**1.** Мошин ё қатора (поезд) ба роҳ афтад, дар ҳоле ки васоили сафар ва ё зану фарзандони намозгузор дохили он бошанд, дар ин сурат метавонад намози худро қатъ намуда, ба онҳо бирасад.

**2.** Аз пешорӯи намозгузор мор ё газандаи дигаре биояд ва эҳтимоли газиданаш вучуд дошта бошад, намозашро раҳо кардан ҷоиз аст.

**3.** Ҳангоми намоз гург ё даррандаи дигаре ба ҷашм ҳӯрад, дарҳол намозро тарқ карда, аз гӯсфандон ва дигар дороии худ ҳифозат кардан ҷоиз аст.

**4.** Дар байни намоз агар кафшаш (пойафзор)-ро касе бардошт ва дар сурати идомаи намоз бурдани он аз эҳтимол дур нест, метавонад барои бозпас гирифтани кафшаш намозро тарқ кунад. Дигар васоил ва сомоне, ки қимати чанд дирҳамро дошта бошанд, низ ҳамин ҳукмро доранд.

**5.** Дар аснои намоз дег ба ҷӯш ояд ё самовар ва гайра оташ бигирад ва эҳтимоли аз байн рафтани ҳӯрок ё дигар васоил вучуд дошта бошад, метавонад барои хифозат ва дуруст намудани он намозашро раҳо кунад.

**6.** Дар байни намоз қазои ҳочат ғалаба кунад, намозро қатъ намуда, ҳочати худро анҷом дихад. Дар холати танг омадани пешоб ва ҳочат идома додани намоз кароҳӣ ят дорад.

**7.** Нобине рӯ ба сӯи ҷоҳе ё чуқурье дар ҳаракат бошад ва бими афтоданаш дар он ҷоҳ ё чуқурӣ ҷой дошта бошад, барои начот додани вай тарки намоз воҷиб аст. Агар намозашро қатъ накунад ва нобино талаф ёбад, гунаҳкор мегардад.

**8.** Падару модар ё падаркалон ва модаркалон ба сабаби пешомаде (ҳодисае) намозгузорро садо диханд, намози фарзро тарк намудан ва додани ҷавоби онҳо воҷиб аст.

**9.** Агар бе ҳеч ҳодиса ва пешомаде падару модар ё падаркалон (бобо) ва модаркалон (бидӣ) ӯро дар аснои намоз садо намоянд, агар намози фарз бошад, раҳо кардани он ҷоиз нест, вале агар намози нафл бошад, тарки он воҷиб аст.



## Фасли нўҳум

### НАМОЗИ ВИТР

Намози витр ҳам ба монанди намози шом се ракъят буда, хондани он дар назди имом Абӯҳанифа (рх) вочиб мебошад ва баъд аз намози хуфтан хонда мешавад.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Дар бораи се ракъят ва ҳамчунин як ракъят будани намози витр ривоятҳои саҳехе аз паёмбар (с) ворид шудааст. «*Оиша (р) дар бораи намози расули Худо (с) дар моҳи Рамазон пурсида шуд, гуфт: Расули Худо (с) на дар моҳи Рамазон ва на дар гайри он (шабона) аз ёздаҳ ракъат зиёд намехонд. Аввал чаҳор ракъати дигар меҳонд, ки аз зебой ва дарозии онҳо напурс. Пас аз он чаҳор ракъати дигар меҳонд, ки аз зебой ва дарозии онҳо напурс. Дар охир се ракъати меҳонд ...*». (Саҳехи Бухорӣ, 1147, 2013, 3569).

Қосим пас аз зикри ҳадиси паёмбар (с) дар бораи як ракъят будани витр мегӯяд: «*Аз замоне худро шинохтем, одамонеро дидем, ки намози виттро се ракъати меҳонданд. Ва (доираи амал) дар ин кор васеъ мебошад. Умед дорам, ки дар ҳеч қадоми онҳо боке нест*». (Саҳехи Бухорӣ, 993; Сунани Насоӣ, 1691).

Дар ривояти дигар омадааст, ки: «*Паёмбар (с) намози виттро се ракъати меҳонд. Дар он (дар маҷмӯъ) нўҳ сурा, яъне дар ҳар ракъати он се сурай меҳонд, ки охирин сурай он Кул ҳуваллоҳу аҳад буд*». (Саҳехи Муслим, 1717; Сунани Тирмизӣ, 459). Ҳамчунин, ривоят шудааст, ки: «*Расули Худо (с) дар се ракъати намози витр суроҳи «Саббихисма раббика-л-аъло», «Кул ё айлоҳа-л-коғириён» ва «Кул ҳувва-л-лоҳу аҳад»-ро меҳонд*». (Сунани Абӯдовуд, 1423, 1424; Сунани Тирмизӣ, 462, 463; Сунани Ибни Моча, 1172, 1173). Дар ин ривоятҳо се ракъат будани намози витр ба таври равшане муайян шудааст.

Аз Ибни Умар (р) ривоят шудааст, ки марде расули Худо (с)-ро дар бораи намози шаб пурсид. Фармуд: «**Намози шаб ду ракъатӣ – ду ракъатӣ мебошад. Вақте касе аз шумо ҳавфи дамидани субҳро дошта бошад, бо як ракъат намозҳои гузоштаашро витр созад**». (Саҳехи Бухорӣ, 472, 473, 990, 993, 995; Саҳехи Муслим, 1745 (749)-145, 146, 147 то 159; Сунани Абӯдовуд, 1326; Сунани Насоӣ, 1693).

Дар ин ривоят намози витр як ракъат зикр шудааст. Баъзе доираҳои илмӣ бо истинод ба ин ривоятҳо намози виттро се ракъат бо ду салом медонанд.

Тарзи хондани намози витр ҳам монанди намози шом мебошад, танҳо ин ки дар ракъати сеюми намози витр, баъд аз хондани сураи «Фотиха» як сураи дигареро меҳонад ва пас аз фориг шудан аз кироат, такбир – «Аллоҳу акбар» – гӯён, дастҳои худро баробари гӯшҳояш баланд на-муда, сипас онҳоро дар зери ноф болои ҳам гузашта, «ду-ъои қунут»-ро меҳонад ва баъд бо гуфтани такбир монанди дигар намозҳо руқӯъ, ду саҷда, ташаҳхуд, салавот, дуъо ва саломро анҷом дода, аз намоз берун меояд.

*Дар «Қунут» метавонад дуъои зеринро бихонад:*

اللَّهُمَّ إِنَا نَسْتَعِنُ بِكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنَؤْمِنُ بِكَ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنُشْتَرِيكُ عَلَيْكَ.

الْخَيْرُ، نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلُعُ وَنَتَرُكُ مَنْ يَنْجُرُكَ.

اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَلَيْكَ نَسْعِي، وَكَحْفِدُ وَتَرْجُو.

رَحْمَتَكَ وَنَخْشِي عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

«Аллоҳумма, инно настайинука ва настагфирука ва нӯъмину бика ва натаваккалу ъалайка ва нусни ъалайка-л-хайра, нашкурука ва ло накфурука ва нахлаъу ва натруку ман яғчурук.

Аллоҳумма, ишёка наъбуду ва лака нусалий ва насҷуду ва илайка насьо ва наҳфиду ва нарҷу раҳматака ва наҳши азобака. Инна азобака би-л-куффори мулҳиқ».<sup>1</sup>

«Худоё, мо аз Ту мадад металабем ва магифират меҳоҳем ва ба Ту имон меоварем ва бар Ту таваккал менамоем ва барои Ту санои хайр мегӯем ва шукур мегӯем ва Туро носиҳосӣ намекунем ва раҳо месозем касеро, ки аз фармонҳоят

Машоихи киром ва пешвоёни мазҳаби ҳанафӣ, ба монанди аксари доираҳои илмӣ, ривоятҳоеро, ки се ракъат будани намози виттро бо як салом собит месозанд, дар умум, бар ривоятҳои дигар тарҷех додаанд, вале онро низ дар ҳолатҳои зарурӣ ҷоиз донистаанд.

<sup>1</sup> Ривоят шудааст, ки Ҷабраил ин дуъоро ба паёмбар (с) таълим дод. (Сунани Куброи Байҳақӣ, 3226. Ч. 3. – С. 53; Мусаннафи Ибни Абӯшҳайба, 5. Ч. 2. – С. 200).

*саркашӣ намояд.*

*Худоё, танҳо Туро мепарастем ва холисона бароят намоз мегузорем ва Туро саҷда мекунем ва ба сӯи Ту саъӣ ва ба сӯи тоъатат шитоб менамоем ва аз раҳматат умедворем ва аз азобат бим дорем. Ногузир, азоби Ту бар кофирон хоҳад расид».<sup>1</sup>*

Суннат аст намози витр дар моҳи мубораки Рамазон, баъд аз намози таровех бо чамоат хонда шавад, ба ин тартиб, ки имом дар тамоми ракъатҳои он қироатро баланд бихонад.

«Дуъои қунут» дар ғайри намози витр хонда намешавад, магар ҳангоми вуқӯъи ҳодисаҳои ногувор, монанди: тоъун (беморӣ ва вабо), ҳучуми куффор, қаҳтии саҳт ва ғайра. Ин навъ қунутро қунути нозила (мусибат) мегӯянд. Қунути нозила дар ракъати охири намозҳои фарз пас аз руқӯъ хонда мешавад.

Агар намозгузор дар намози витр ба касе иқтидо намояд, ки ў «қунут»-ро баъд аз руқӯъ меҳонад, бояд ў ҳам «қунут»-ро бо пайравӣ аз имомаш бихонад. Вале агар дар намози бомдод ба касе иқтидо намояд, ки ў дар он «қунут» меҳонад, дар он сурат дастҳои худро ба паҳлӯяш раҳо карда, ҳамроҳи ў биистад, сукут намояд ва «қунут» нахонад.

Агар дар ракъати сеюм хондани «дуъои қунут»-ро фаромӯш карда, ба руқӯъ равад, он гоҳ ба ёдаш ояд, дигар барои хондани «қунут» барнагардад, балки дар охири намоз саҷдай сахв намояд. Агар баргашт, боз ҳам бояд саҷдай сахв намояд.

<sup>1</sup> Дуъои дигаре дар қунут бо ривояти сахех событ шудааст. Ҳасан ибни Алӣ (р) мегӯяд: «Расули Ҳудо (с) калимаҳоеро ба ман ёд дод, ки онҳоро дар (қунути) намози витр меҳонам: Аллоҳумма-ҳдинӣ фиман ҳадайта, ва ъофинӣ фиман ъофайта, ва тавалланӣ фиман тавалайта, ва борик лӣ фимо аътайта, ва қинӣ шарра мо қазайта. Иннака тақзӣ ва ло юзҳо ъалайка, ва иннаҳу ло язилду ман волайта ва ло яъиззу ман ъодайта, таборакта раббано ва таъолайта». (Сунани Абӯдовуд, 1425; Сунани Тирмизӣ, 464; Сунани Насойӣ, 1744, 1745; Сунани Ибни Моча, 1178).

Агар ба фаромӯшӣ дар ракъати якум ё дуюм «дуъои қунут» хонад, онро эътиборе нест. Бояд дар ракъати сеюм «дуъои қунут»-ро бихонад ва дар охир саҷдаи сахв намояд.

Агар «дуъои қунут»-ро аз ёд надонад, ин дуъоро би-хонад:

**«Раббано отино фи-д-дунё ҳасанатан ва фи-л-охирати ҳасанатан ва қино ъазоба-н-нор».**

Ё се бор «Аллохумма-ғифир лӣ», ё се бор «Ё рабб» бигӯяд, намозаш ҷоиз мегардад, vale лозим аст барои ёд гирифтани «дуъои қунут» кӯшиш намояд.

### Суннатҳои ҳаррӯза

Суннатҳои ҳаррӯзае, ки барои хондани онҳо таъкид карда шуда ва онҳоро «суннатҳои муаккада» мегӯянд, иборатанд аз:

1. Ду ракъат пеш аз фарзи намози бомдод.
2. Чор ракъат пеш аз фарзи намози пешин.
3. Ду ракъат баъд аз фарзи намози пешин.
4. Ду ракъат баъд аз фарзи намози шом.
5. Ду ракъат баъд аз фарзи намози хуфтан
6. Чор ракъат пеш аз намози чумъа.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Чор ракъат суннати пеш аз фарзи намози чумъа низ бо ривоятҳое аз суннати паёмбар (с) собит шудааст, vale субути он ба дараҷаи чор ракъат суннати баъд аз фарзи он қавӣ нест. Аз Абдуллоҳ ибни Аббос (р) ривоят шудааст, ки: «Паёмбар (с) пеш аз фарзи намози чумъа чор ракъат намоз мегузорид (ва) онҳоро аз ҳам ҷудо намесоҳт». (Сунани Ибни Моча, 1129).

Ҳамчунин, бо санади сахех ривоят шудааст, ки: «Абдуллоҳ ибни Масъуд моро амр мекард, то чор ракъат пеш аз фарзи намози чумъа ва чор ракъат баъд аз он бигузорем». (Мусаннафи Абдурраззоқ, 5525. Ч. 3. – С. 427).

Бухорӣ дар Саҳҳи худ бобе бо номи «Боби: Намоз баъд аз (фарзи) намози чумъа ва пеш аз он» овардааст. Вай ҳарчанд барои субути намози пеш аз фарз ҳадисе зикр накардааст, vale ин мавзӯъбандии ў бо сароҳат ба субути суннати пеш аз фарзи намози чумъа далолат менамояд. Ин назари Бухориро тамоми коршиносони соҳаи ҳадис эътироф менамоянд.

---

**7. Чор ракъат баъд аз намози чумъа.**

Аз миёни суннатҳои зикршуда барои хондани ду ракъати пеш аз фарзи намози бомдод ва низ чор ракъати пеш аз фарзи намози пешин таъкиди бештаре шудааст.<sup>1</sup>

Хондани чор ракъат пеш аз фарзи намози аср ва чор ракъат қабл аз фарзи намози хуфтан ва низ чор ракъат баъд аз фарзи хуфтан мустаҳаб аст.



ФИҚХИ ИСЛОМИЙ

---

<sup>1</sup> Аз Оиша (р) ривоят шудааст, ки: «Паёмбар (с) бар чизе аз намозҳои нағлий ба андозаи ду ракъати (пеш аз) намози бомдод саҳт таъоҳуд ва пойбандӣ надоишт». (Саҳехи Бухорӣ, 1169; Саҳехи Муслим, 1683 (724)-94, 1684 (...)-95; Сунани Абӯдовуд, 1254).

## ***Фасли даҳум***

### **НАМОЗҲОИ НОФИЛА**

Ба гайр аз намозҳои ҳаррӯзае, ки зикр шуд, намозҳои нафлии дигаре низ вуҷуд доранд, ки ба хондани онҳо дар тамоми вақтҳои шабу рӯз дар шаръи муқаддас (ба ҷуз аз вақтҳое, ки хондани намоз дар онҳо манъ шудааст ва қаблан ба онҳо ишора рафт) тарғибу ташвиқ шудааст. Бархе аз навофил ҳамроҳ бо вақтҳояшон ки аз аҳамияти бештаре бархӯрдор ҳастанд, инҳоянд:

**1. Намози шаб (таҳаҷҷуд).** Камтарин микдори намози таҳаҷҷуд ду ракъат, миёнаи он чор ракъат ва бештаринаш ҳашт ракъат мебошад. Вақти намози таҳаҷҷуд аз нисфи шаб то ҳангоми азони субҳаст.

Расули Ҳудо (с) намози шабро ғоҳе чаҳор, ғоҳе шаш, ғоҳе ҳашт ва баъзе вақтҳо даҳ ракъат меҳонд.<sup>1</sup> Бехтарин вақт барои намози таҳаҷҷуд нимаи охири шаб аст. Тарикаи суннат он аст, ки пас аз намози хуфтан бихобад ва дар охири шаб барҳоста, намози шабро ба ҷо оварад.

**2. Намози чошт (зуҳо)** ду, чор, ҳашт ва дувоздаҳ ракъат ривоят гардидааст. Ин намоз ҳангоми чошт баъд аз ду ё дуюним соати баромадани офтоб то пеш аз завол хонда мешавад.

**3.** Намоз гузоридан дар шабҳои моҳи мубораки Рамазон ва ба хусус шаби қадри он.

**4. Намози шукрони таҳорат (вузӯ)**, ки ду ракъат буда, баъд аз таҳорат ва ё ғусл хонда мешавад.

**5. Намози таҳийяи масҷид** ду ракъат буда, баъд аз доҳил шудан ба масҷид ва пеш аз нишастан гузорида меша

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 1147, 2013, 3569; Саҳехи Муслим, (738)-125, 126; Суннани Абӯдовуд, 1362; Саҳехи Ибни Хузайма. Ҷ. 2. – С. 192.

вад. Агар пас аз даромадан ба масцид намози фарз ва ё намози дигаре хонд, ҳамон намоз ба ҷои таҳияи масцид ҳам кифоя мекунад.

**6. Намози ҳочат ва арзи ниёз.** Шахсе, ки бо ягон мушкилоти зиндагӣ, саҳтиҳои рӯзгор ва ниёзҳои динӣ ва дунявиӣ рӯ ба рӯ гардад ва ё дар ҳолати ногуворе қарор гирад, ду ракъат намоз ба нияти рафъи ҳочат ва ҳалли мушкилоти худ бигузорад ва пас аз намоз ба даргоҳи Худованд дуъо намояд. Аз чумла ин дуъоро бихонад:

*«Ло илоҳа иллаллоҳу-л-ҳалиму-л-карим, субҳоналлоҳи рабби-л-ъарши-л-ъазим, ва-л-ҳамду лиллоҳи рабби-л-ъола-мин. Ас-алука мӯчиботи раҳматика ва ъазоима магфирати-ка ва-л-ғанимати мин кулли биррин ва-с-саломата мин кул-ли исмин. Ло тадаъ лӣ занбан илло гафартаху ва ло ҳамман илло фарраҷтаҳу ва ло ҳочатан ҳия лака ризан илло қазай-таҳо, ё арҳама-р-роҳимин».*

«Ҳеч маъбуде ба ҷуз Худованди ҳалиму карим вучуд на-дорад, пок аст Худованд, ки соҳиби Ариши бузург аст ва ҳамду ситоши ҳама барои Худо, Парвардигори ҷаҳониён аст. Худоё! Мӯчиботи раҳмат, ҳатмиёти магfirat, баҳ-рамандӣ аз ҳар некӣ ва саломатӣ аз ҳар гуноҳero аз Ту хоҳонам.

Ҳеч гуноҳero аз ман нагузор, магар ин ки мавриди маг-фирати хеш қарор дех ва ҳеч саҳтий ва андӯҳero фурӯ нагу-зор, магар онро бартараф гардон ва ҳеч ниёз ва ҳочатеро, ки ризои Ту дар он бошад, боқӣ нагузор, магар онро баровар-да соз, эй аз ҳама раҳмқунандатарин!». <sup>1</sup>

**7. Намози истихора:** Вақте бандай мусалмон иродай коре намояд, аз Худованди мутаъюл хайри онро талаб на-мояд ва барои равшан шудани ҷанбаҳои мусбат ва уфуқҳои оғоз қардани он дар дилаш ба даргоҳи Парвардигори ман-нон дуъо намояд. Ҳамин ҷашмдӯзии банда ба хайри кори қасднамудааш ва ба ҳамин оҳанг дуъо намудани ӯро исти-хора мегӯянд. Дар суханони паёмбари бузурги ислом (с) ба

<sup>1</sup> Сунани Тирмизӣ, 479; Сунани Ибни Моча, 1384.

ин амр тавсияи зиёде шудааст.

Тарзи гузоридани намози истихора ин аст, ки аввал ду ракъат намози нафл бихонад, он гоҳ рӯи дили худро ба сӯи Парвардигор намуда, ин дуъоро бихонад:

**«Аллоҳумма, иннī астахирука бильмика ва астакдирука бикудратика ва асъалука мин фазлика-л-ъазим. Файн-нака тақdirу ва ло ақdir ва таъlamu ва ло аъlam ва анта ъалому-л-гүйюб.**

**Аллоҳумма, ин қунта таъlamu анна ҳоза-л-амра хайрун лӣ фӣ динӣ ва маошӣ ва ъоқибати амрӣ, факдурҳу лӣ ва яссирҳу лӣ, сумма борик лӣ фиҳӣ ва ин қунта таъlamu анна ҳоза-л-амра шаррун лӣ фӣ динӣ ва маошӣ ва ъоқибати амрӣ, фасрифҳу ъаниӣ варифниӣ ъанҳу вақdur лия-л-хайра ҳайсу кона, сумма арзинӣ биҳӣ».**

Ҷобир писари Абдуллоҳ (р) мегӯяд, ки расули Худо (с) истихора кардан дар ҳар корро, ба монанди суреа аз Куръон ба мо меомӯҳт ва мефармуд:

**«Худоё! Ман ба илми Ту аз Ту талаби хайр мекунам ва ба қудрати Ту аз Ту талаби қудрат ва тавоной мекунам ва аз Ту эҳсони бузургтарро меҳоҳам. Албатта, Ту тавоной ва ман нотавон ва Ту медонӣ ва ман намедонам ва Ту ба яқин, донандай гайбҳо ҳастӣ.**

**Худоё! Агар медонӣ, ки ин кор (ва кори иродакардаашро номбар мекунад) барои ман дар дину дунё ва саранҷоми корам хайру нек аст, пас қудрати анҷоми онро бароям фароҳам овар ва онро бароям осон бигардон, сипас дар он кор ба роям баракат бидех ва агар медонӣ, ки ин кор барои ман дар дину дунё ва саранҷоми корам бад ва ногувор аст, пас он корро аз ман ва маро аз он кор бозгардон ва хайру некиро бароям дар ҳар кучо ва ба ҳар сурате ки бошад, фароҳам овар. Он гоҳ маро аз дастёбӣ ба он амр орому хушнуд бигардон».<sup>1</sup>**

Баъд аз он болои рахти хоби покизае рӯ ба қибла би-

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 1162, 6382, 7390; Сунани Абӯдовуд, 1538; Сунани Тирмизӣ, 480; Сунани Насоӣ, 3253; Сунани Ибни Моча, 1383.

хобад ва вакте аз хоб бархост, хар чизе, ки дар дилаш мушахас гардад ва қалбаш ба он бештар моил ва кушода бошад (кардан ё накардан), анчом додани ҳамон беҳтар аст.

Агар дар навбати аввал дилаш ба чизе гувоҳӣ надод, бори дуюм, сеюм ва то ҳафт навбат ин корро тақрор на-мояд.

**8. Намози тавба.** Агар банда амали хилофе ва маъсия-те содир намояд, ду ракъат намоз бигузорад. Дар пешгоҳи Парвардигор ба саҷда афтода, аз кардаи худ пушаймон шавад, он гоҳ бо талаби истиғфор ва омурзиши гуноҳо-наш аз Ҳудованд иродai муҳкам намояд, ки дар оянда ин корро ҳаргиз анчом надиҳад. Ба фазлу раҳмати Парварди-гораш умед бандад, ки гуноҳаш баҳшида мегардад.

**9. Намози сафар.** Ҳангоми ба сафар баромадан ва ё баргаштан аз он ду ракъат намоз бигузорад.

Ин намозҳо ва гайри инҳо, ки дар ҷои худ зикр мегар-данд, мустаҳаб мебошанд.

### Аҳқоми намозҳои нофила

Намозҳои нофила рӯзона ё ба сурати дуракъатӣ ва ё ин ки ба сурати ҷорракъатӣ ба як салом ҳонда мешаванд ва бештар аз он ба як салом макрӯҳ аст, вале ҳашт ракъат нофилии шабро метавон ба як салом адо намуд ва кароҳияти он дар бештар аз ҳаштракъатӣ аст. Аммо беҳтар аст нафло ба таври умум, чи дар рӯз ва чи дар шаб, ба сурати ҷорракъатӣ ба як салом ҳонда шаванд.

Адои намозҳои нафлӣ ҳарчанд воҷиб нест, вале бо шу-рӯъ карданаш воҷиб мегардад. Аз ин рӯ, дар сурате ки намо-зи нафлро оғоз намуда ва сипас онро фосид гардонад, бо-яд намозашро аз он ҷое, ки фосид намудааст, қазо намояд.

Ҳар гоҳ намозгузор ҷорракъат намози нафл ният карда, дар қаъдаи аввал бинишнад ва сипас ду ракъати баъдиро фосид кунад, кифоя аст танҳо ҳамон ду ракъати охирро қазо бидорад.

Қироати сура (ва ё ҳадди ақал се оят) баъд аз сураи

««Фотиҳа»» дар тамоми ракъатҳои суннатҳои ҳаррӯза ва намозҳои нафл лозим аст.

Хондани намозҳои нафл дар болои маркаб (хар, асп ва дигар васоилии нақлия) бо ишора ва рӯй ба ҳар тарафе, ки дорад, кароҳият надорад, vale бояд ин кор дар беруни шаҳр бошад.

Нишаста хондани намозҳои нафл бо вучуди он ки қудрати рост истодан дошта бошад, ҳараҷ (ишкол ва нигарони)-е надорад, танҳо ин ки нисфи савоб насибаш мешавад.

Хуб аст бидонем, ки ҳар ду ракъати намози нафл намози пурра ва ҷудогона ба шумор меояд, ҳарчанд гоҳе бо як ният ва дар як салом ҷаҳор ракъат, шаш ракъат ва ё бештар аз он ирода ва гузорида мешавад.

Бар ҳамин асос нафлгузоре, ки ҷаҳор ракъат ва ё бештар аз онро бо як салом ният намудааст, метавонад пас аз гузоридани ду ракъат *Аттаҳийёт*, дуруд *ва дуъо* хонда, салом диҳад, сипас барои ракъати сеюм барҳоста, аз нав «Субҳонака-л-лоҳумма», «Аъзузу биллоҳ» *ва* «Бисмиллоҳ» хонда, ба баҳши дуюми намози нафл шурӯъ намояд. Аммо агар биҳоҳад, танҳо *«Аттаҳийёт»* хонда, барҳезад ва *«Бисмиллоҳ»* гуфта, ба хондани сураи *«Алҳамд»* шурӯъ намояд. Ҳамчунин, дар шашракъатӣ ва ҳаштракъатии намози нафл дар шаб.

Аз ин рӯ, хондани сураи дигаре ба иловай *«Алҳамд»* дар ҳар ракъати намози нафл воҷиб аст.

Вақте шахсе ба намози нафл шурӯъ намояд, гузоридани он бар вай воҷиб мегардад ва бо таркаш гунаҳкор мешавад. Ҳар намозеро, ки бишканад (вайрон намояд), қазояш ба таври комил бар вай воҷиб мебошад, vale нафл аз он ҷо, ки ҳар ду ракъати он намози ҷудогона ба шумор меправад, агар ҷаҳор ё шаш ракъат ният кунад ва онро бишканад, танҳо ду ракъат қазо ба ҷой меоварад. Агар ҷаҳор ракъат ният кунад ва ду ракъати баҳши аввалро хонда, салом диҳад, гунаҳгор намегардад ва қазо бар ӯ воҷиб намебошад, зоро ҳанӯз ба ду ракъати баҳши дуюм шурӯъ

нанамудааст.

Агар чаҳор ракъат намози нафл ният кунад ва дар ракъати сеюм ё чаҳорум намозро бишиканад, дар сурате ки баъд аз ракъати дуюм нишаста ва «*Аттаҳийёт*»-ро хонда бошад, танҳо ду ракъати оҳирро қазо биёварад. Вале агар, хоҳ аз рӯи сахв ва хоҳ аз рӯи қасд, нанишаста бошад, чаҳор ракъатро бояд қазо биёварад.

Намози нафлро бе узр низ метавонад нишаста бихонад, ҳатто, агар онро истода шурӯъ карда бошад, метавонад нишаста ва ё барьакс, тамом намояд. Ҳамчунин нафлро бо такя бар девор ё бар ҳар чизи дигаре ҳарчанд беузр бошад ҳам, метавонад ба ҷой оварад.

### **Намози таровех**

Яке аз суннатҳои муаккада намози таровех аст ва вақти он пеш аз намози витр ва ё баъд аз он аст. Ин намоз аз бист ракъат иборат буда, ҳар ду ракъати он бо як салом адо мешавад ва мустаҳаб аст баъд аз адои ҳар чаҳор ракъат миқдоре бинишинад.

Намозгузорон дар моҳи мубораки Рамазон баъд аз намози хуфтан намози таровехро бо ҷамоат меҳонанд ва намози виттро низ дар ин рӯзҳо бо ҷамоат адо менамоянд. Бояд гуфт, ки ба гайр аз моҳи Рамазон намози витр дар вақтҳои дигар бо ҷамоат хонда намешавад.

Як ҳатми пурраи Қуръони карим дар намозҳои таровехи моҳи мубораки Рамазон суннат аст.

### **Қазои намозҳои фавтишуда**

Инсон бояд намозҳои фарзро дар вақти худ бихонад ва ҳар гоҳ бе узр намозеро қазо намояд, гунаҳкор мегардад ва бояд тавба карда, қазои онро ҳар вақте ки ба ёдаш омад, бихонад.

Касе, ки намозҳои қазокардааш камтар аз шаш вақт

намоз бошанд, бояд онҳоро ба тартиб ва пеш аз намозҳои вақтӣ бихонад. Ба ин тариқ ки масалан, агар аз ӯ як намози бомдод ва ё як намози пешин қазо шуда бошад, аввал бояд қазои намози бомдодашро бигузорад ва пас аз он қазои пешинашро ва ё ин ки масалан, агар ҳангоми намози пешин ба ёдаш ояд, ки аз ӯ як намози бомдод қазо шудааст, аввал бояд қазои бомдодашро ба ҷо оварад ва баъд аз он намози пешини онрӯзаашро бихонад.

Шахсе, ки ҳеч намозеро қазо накардааст ва ё намозҳои қазоияш аз шаш вақт камтар мебошанд, ба вай соҳибтартиб гуфта мешавад. Барои шахси соҳибтартиб ҳам дар байни намозҳои қазоие, ки аз шаш вақт камтар мебошанд ва ҳам дар миёни онҳо ва намозҳои вақтии дигар риояи тартиб воҷиб мебошад.

Агар намозҳои қазоияш аз шаш вақт бештар шаванд, вай дигар аз соҳибтартибӣ хориҷ мегардад ва риояи тартиб ба сурати қаблӣ дар байни намозҳои қазоӣ ва ҳамчунин дар байни онҳо ва намозҳои вақтӣ бар вай воҷиб нест, вале ҳамин ки намозҳои қазоияшро пурра ба ҷой оварад ва ё аз шаш вақт камтар гарданд, боз он шахс соҳибтартиб мегардад.

Тартиби мазкур дар намозҳои қазошуда дар се ҳолат аз намозгузор сокит мешавад:

**1. Намозҳои қазошуда аз шаш вақт бештар шаванд.**

**2. Вақт ба андозае танг биояд, ки танҳо гунҷоиши гузоридани намози вақтиро дошта бошад. Зоро дар ин ҳолат бо гузоридани намози қазо намози вақтӣ ҳам қазо мегардад.**

**3. Фаромӯш кардани намозҳои қазошуда.**

### Тафсили ҳолатҳое дар боби қазои намоз

**1. Барои ба ҷой овардани қазои намозҳои фавтшуда вақти хоссе муайян нашудааст, балки гузоридани онҳо, ҷуз дар вақтҳои мамнӯа – вақти баромадани офтоб, нисфиরӯзии адл ва вақти нишастани офтоб – дигар ҳама вақт ҷоиз аст.**

**2. Агар намози қазогашта ба ёдаш омад, вале имрӯзу**

фардо карда, қазои онро ба чой наоварад ва ҳамон тавр бимирад, бар вай ду гуноҳ бошад: яке гуноҳи қазо соҳтани намоз, дигар гуноҳи ба таъхир партофтани анҷоми қазои он.

**3.** Агар аз шахсе дар тамоми умр ҳеч намозе қазо нағашта ва ё агар буда, қазои онро ба чой оварда бошад, ба ин шахс дар истилоҳи илми фикҳ *соҳиби тартиб* мегӯянд. Шахси соҳиби тартибро, агар намози фавтгаштае ба ёдаш ояд ва дар вақт низ гунҷоиш буда бошад, набояд аввал намози вақтиро бихонад, балки нахуст бояд намози қазоашро ба чой оварад, он гоҳ намози вақтиро адо намояд.

**4.** Агар аз касе шаш вақт намоз ё бештар аз он фавт шавад, дигар аз соҳибтартибӣ хориҷ мегардад ва дар пешу ақиб гузоридани қазоӣ аз вақтӣ ва ё вақтӣ аз қазоӣ, ҷуз дар ҷанд ҳолати хос, риояи тартиб зарурат надорад.

**5.** Агар намози витраш фавт гардад ва бар гарданаш қазоии дигаре вучуд надошта бошад, пеш аз ба чой овардани қазоии витр намози бомдод ҷоиз нест. Яъне риояи тартиб дар байни намози қазоӣ витр ва намози бомдоди вақтӣ низ воҷиб мебошад.

**6.** Шахси соҳибтартиб фарзи хуфтанро ҳонда бихобад ва замоне ки барои намози шаб (тاخаҷҷуд) барҳост, витрро ба чой оварад, вале рӯзона ба ёдаш расад, ки намози хуфтанро бе вузӯ ҳондааст, дар ин сурат танҳо қазоии фарзи хуфтанро ба чой меоварад.

**7.** Намозҳои фарз ва витр қазо оварда мешаванд, на суннатҳо ва нағлҳо. Албаттa, агар намози бомдоди касе қазо шавад ва пеш аз заволи ҳамон рӯз қазои онро ба чой оварад, фарз ва суннат ҳар дуро қазо меоварад ва баъд аз завол (нисфириӯзӣ) дигар танҳо фарзро қазоӣ мегузорад.

**8.** Агар касе аз бенамозӣ тавба намояд ва тасмим гирад, ки дар оянда дигар аз ў намозе қазо наҳоҳад шуд, бояд қазои намозҳои гузаштаро ба чой оварад.

**9.** Агар аз касе намозе қазо гардад ва фурсати адои онро наёбад, бар вай воҷиб аст, ки пеш аз марг ворисонашро ба ғидя додан васият намояд, агар васият накунад,

гунаҳкор мегардад.

**10.** Қазо доштани намозҳои фавтшудаи фарз фарз ва намозҳои воҷиб, ба монанди витр воҷиб мебошад. Намози нағл бо шурӯъ намудан воҷиб мегардад. Агар намози нафлашро пас аз шурӯъ намудан фосид гардонад, қазои он бар вай воҷиб мебошад.

**11.** Агар намозҳои қазогаштаи шахсе бисёр шуданд, ҳангоми ба чой овардани қазоии онҳо бояд ҳар намозро муайян созад.

Вале агар барои вай муайян намудани ҳар намозе душвор ва номумкин бошад, пас ният кунад, ки ў масалан, аввалин намози пешини қазокардаашро ва ё охирин намози пешини қазокардаашро ба чой меоварад.

### Намозу рӯза дар минтақаҳои қутбӣ

Дараҷаҳои арзие, ки болотар аз параллели 45 ҷойгир шудаанд ва дигаргуншавии шабу рӯз дар онҳо аз ҳад зиёд аст, ба се минтақаи замонӣ тақсимбандӣ шудаанд:

а) Минтақае, ки дар ҳар ду нимкураи шимолӣ ва ҷанубӣ дар миёнаи хатти арзи 45 ва 48 воқеъ шудааст. Ин минтақа иқлими нисбатан мӯътадилтареро, ки дар байни ақолими субтропикӣ ва иқлими наздиартиқӣ (субартиқӣ) ва наздиантартиқӣ (субантартиқӣ) дар шимол ва ҷануб ҷойгир шудааст, фаро гирифта, нишонаҳои зоҳири фалакӣ (астрономӣ) барои шинохтани вақт дар он дар тӯли бисту ҷаҳор соат ба хубӣ дида мешаванд, ҳарчанд ҳаҷми дигаргуншавии шабу рӯз дар он ба ҳадди баланде расида бошад.

б) Минтақае, ки дар миёнаи хатти арзи 48 ва 66 воқеъ шудааст. Ин минтақа минтақаи болоии иқлими мӯътадил ва иқлими субартиқӣ ва субантартиқиро дар бар гирифта, дар он баъзе нишонаҳои фалакӣ барои шинохти вақт ба муддатҳои муайяне аз байн мераванд, ба монанди шафақи шом, ки то дамидан субҳ боқӣ мемонад ва бо фалак (сапеда)-и субҳ пайваст мешавад.

в) Минтақае, ки дар миёнаи хатти арзи 66 ва 90 воқеъ

шуда, то манотиқи қутбири фаро мегирад ва нишонаҳои фалакӣ барои шинохти вақт дар он ба муддати дарозе аз байн мераванд, яъне ба муддати чандин моҳ дар он ё шаб ҳукмфармост ё рӯз. Аз охирҳои моҳи март рӯзҳо дар қутби шимол бениҳоят дароз гардида, аз охирҳои моҳи апрел то аввалҳои моҳи август дигар офтоб гуруб намекунад. Пас аз он офтоб кам-кам фурӯ рафта, шабҳо мушоҳида мешаванд ва ҳамин тавр шабҳо андак-андак дароз ва рӯзҳо кӯтоҳ мешаванд, то он ки дар моҳи октябр офтоб комилан ғоиб мешавад ва ба муддати чанд моҳи дигар шаби пайваста дар он ҷо ҳукмфармо мегардад. Аз ибтидои моҳи феврал боз офтоб кам-кам тулӯъ менамояд ва рӯзҳо андак-андак дароз ва шабҳо кӯтоҳ мешаванд. Дар қутби ҷануб низ айнан ҳамин ҷараёни дигаргуншавии шабу рӯз сурат мегирад. Вақте дар қутби шимол шаб бошад, дар он ҷо рӯз аст.

Дар ҷунин ҳолат ҳатман барои сокинони мусалмони ин минтақаҳо дар баргузории намозҳои панҷвақта, доштани рӯзаи моҳи Рамазон ва дигар муносибатҳои динӣ, ки бар пояи солшумории қамарӣ бино ёфтаанд, мушкили вақт пеш меояд.

Ин масъала имрӯз пас аз фароҳам омадани шароит ва имконоти шинисоӣ бо тамоми гӯшаву канори замин ба таври ҷиддитаре матраҳ гардида бошад ҳам, дар маҷмӯаи фикҳи исломӣ муддатҳо қабл ба он ишора шудааст. До-нишмандон ва поягузорони маҷмӯаи фикҳи исломӣ ба дарозии шабу рӯз дар минтақаҳои дорои дараҷаҳои баланди арзи ҷуғрофиёй,<sup>1</sup> яъне минтақаҳои қутбӣ ва атрофи он ва ҷигунағии намозу рӯзаи сокинони он ҷойҳо хеле барвақт

<sup>1</sup> Арз (عُرض) -/ҳо/. геогр: ба маънои паҳно ва ё параллели ҷуғрофиёй аст ва он фосилаи ҷойгиршавӣ ва дурии ҳар минтақаро аз ҳатти истиво (экватор) мувоғики дараҷаи параллели ҷуғрофиёни он ташкил медиҳад. Ибтидои параллели ҷуғрофиёй аз ҳатти истиво, яъне сифр шурӯъ гардида, он ба тарафи шимол ва ҷануб ба масофаи 90 дараҷа имтидод мейбад. Ба параллели ҷуғрофиёни болотар аз 65 дараҷа арзи баланд ва ба параллели ҷуғрофиёни воқеъ дар миёнаи паҳнои 30 ва 60 дараҷа арзи миёна мегӯянд.

пардохтаанд.

Назари роҷеҳ ва қавли мӯътамад дар мазҳаб бар асоси таҳқиқоте, ки Камол ибни Ҳумом дар «Фатху-л-қадир» дар ин маврид анҷом дода ва Ибни Обидин дар «Радду-л-мӯҳтор», Зайлаъӣ дар «Табийину-л-ҳақоик», соҳиби «Дурру-л-муҳтор» ва дигарон онро таъйид намудаанд, он аст, ки сокинони ин минтақаҳо барои анҷоми намозу рӯза ва дигар муносибатҳои динии худ бояд вақтро ба андозаи шабонарӯзи муқаррарӣ баршуморанд,<sup>1</sup> ба ин тарик, ки ҳар бисту чаҳор соатро як шабонарӯз дониста, намоз ва вақтҳои ибодатҳои худро бар асоси соат муайян намоянд.

Мачлиси Мачмаи фиқхи исломӣ низ дар нишасти нӯҳуми худ дар шаҳри Маккаи мукаррама, ки дар таърихи 12-19 моҳи раҷаби соли 1406ҳ. баргузор гардид, масъалаи вақти намозу рӯза барои сокинони минтақаҳои воқеъ дар хатти баланди арзи ҷуғрофиёро мавриди баррасӣ қарор дода, қарори зеринро ба тасвив расонд:

1. Сокинони минтақаи якум, ки дар миёнаи арзи ҷуғрофиёни 45 ва 48 воқеъ шудааст, бо амал ба нусуси шаръӣ дар бораи вақти намозу рӯза ин ду фаризаро дар вақтҳои муқаррариашон ба ҷой оваранд ва рӯзаро аз дамиданӣ субҳи содик то фурӯ рафтани офтоб бидоранд. Касе ба сабаби дарозии рӯзҳо аз гирифтан ва ё ба итном расонидани рӯза очиз монад, онро бихӯрад ва дар вақти муносибе қазои онро ба ҷой оварад.

2. Сокинони минтақаи дуюм, ки дар миёнаи хатти арзи 48 ва 66 воқеъ шудааст, барои баргузории намози хуфтан ва бомдод бо қиёси нисбӣ ба вақти онҳо дар шаби наздиктарин минтақае, ки дар он нишонаҳои вақти ин ду намоз шинохта мешаванд, вақтеро муайян намоянд. Мачлиси Мачмаъ хатти арзи 45-ро ба эътибори наздиктарин минтақа барои ин амр пешниҳод мекунад. Масалан, агар вақти намози хуфтан дар хатти арзи 45 пас аз гузашти сея-

<sup>1</sup> Камол ибни Ҳумом, Фатху-л-қадир. – Ч. 1. – С. 420, 421; Радду-л-мӯҳтор. – Ч. 2. – С. 18, 19.

ки шаб сар шавад, пас сокинони миңтақаи дуюм низ вакти намози хуфтанашонро ба он қиёс намоянд.

3. Дар миңтақаи сеюм, ки болотар аз хатти арзи 66 то қутбҳо воқеъ гардидааст, тамоми вақтҳо бо қиёс ба вақтҳои замоние, ки дар хатти арзи 45 вучуд доранд, муқоиса ва муайян карда шаванд, ба ин тарик, ки дар миңтақаи миёнаи хатти 66 то қутбҳо ҳар бисту чаҳор соат як шабонарӯз эътибор карда шавад ва намозҳо дар он дар ҳамон вақтҳое, ки (дар он фасли сол) дар миңтақаи хатти 45 вучуд дорад, ба чой оварда шаванд.

Агар дарозии шаб (дар он фасл) дар миңтақаи хатти арзи 45 ҳашт соатро ташкил диҳад ва офтоб дар соати ҳашт гуруб намояд ва соати ёздаҳ вақти намози хуфтан шавад, дар миңтақаҳои болотар аз хатти арзи 66 низ ба ҳамин сурат ба чой оварда шавад. Агар субҳ дар хатти арзи 45 дар соати ду бидамад, дар миңтақаи болотар аз хатти арзи 66 низ рӯзаи худро аз ҳамон соати ду сар кунанд ва онро то вақти гуруб ба итном расонанд.<sup>1</sup>



ФИҚҲИ

---

<sup>1</sup> Барои қасби огохии бештар аз мавзӯй ба китоби «Рӯзаи мохи Рамазон», таълифи худи муаллиф мавзӯи «Намозу рӯза дар миңтақаҳои кутбӣ» муроҷиат намоед.

## ***Фасли ёздаҳум***

### **САЧДАИ САХВ**

Гоҳе мумкин аст намозгузор вочибе аз вочибот ё ҳамаи вочиботи намозро саҳван тарқ намояд, ба ин тариқа, ки рукнеро<sup>1</sup> аз рукни дигар пештар адо кунад (масалан, рукӯъро бар қироат муқаддам созад) ва ё рукнеро ду бор такрор намояд (масалан, рукӯъро ду бор такрор намояд) ва ё ин ки вочибери тағиیر дихад (масалан, он чо, ки чаҳр (баланд) хонда мешавад, хуфя (паст) бихонад ва ё вочибери тарқ намояд (масалан, қаъдаи аввалро тарқ намояд).

Дар ин мавридҳо ва ҳамчунин дар дигар ҳолатҳое, ки дар он намозгузор сахв (хато) мекунад, бо анҷоми «сачдаи сахв» онро ҷуброн менамояд. Ба ин тариқ ки намозгузор дар поёни ташаҳҳуди ахир, баъд аз салом ба тарафи рост,<sup>2</sup> ду сачда ба ҷо оварда, сипас дубора ташаҳҳуд, салавот ва дуъо хонда, салом медиҳад.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Рукни намоз ҷузъи асосӣ ва ҷудоинопазири он ба шумор меравад ва ба он фарз ҳам мегӯянд. Рукнҳои намоз иборатанд аз: қиём, қироат, рукӯъ, сучуд ва қаъдаи ахир.

<sup>2</sup> Эзоҳ: Дар назди ҷумҳури донишмандони мазҳаб ба тарафи рост як салом медиҳад ва сачдаи сахвро ба ҷой меоварад. Дар «Муҳит» онро савобтарин назар ва дар «Коғӣ» низ савоб донистаанд. Зоро ҳамон як салом барои фосила дар миёни асли намоз ва сачдаи сахв кифоя мебошад. Аммо ба ақидаи баъзе донишмандон, ҳамон тавре ки дар «Ҳидоя», «Муғид», «Янобеъ» ва шарҳи «Муня» омадааст, ба ду ҷониб салом медиҳад. Зоро қалимаи салом ҳам дар ривоятҳои ҳадис ва ҳам дар «Асл»-и имом Муҳаммад мутлақ омадааст ва он ба саломи комил, яъне ба ду тараф бармегардад. (Эълоу-с-суннат. – Ҷ. 3, баҳши 7. – С. 164; Муҳит. – Ҷ. 2. – С. 306, шумораи 1843; Дур. – Ҷ. 2. – С. 652).

<sup>3</sup> Ҳамон тавре ки мебинем, сачдаи сахв барои ба ислоҳ овардан ва ҷуброн намудани норасои мебошад, ки дар аснои намоз барои намозгузор пеш меояд. Албатта, ин такмилай ислоҳӣ дар мавқеиятҳое ба кор мео-

Қобили таваҷҷӯҳ аст, ки агар вочибero қасдан тарк намояд, гунаҳкор мегардад ва бояд намозашро аз сар хонад. Ин маврид мавриди саҷдаи сахв нест ва бо он ҷубронаш натавон кард.

### Аҳқоми саҷдаи сахв

Ҳар гоҳ имом дар намоз сахв намояд, саҷдаи сахв ҳам барои имом ва ҳам барои намозгузор (муқтадӣ) вочиб аст, вале агар имом саҷдаи сахвро анҷом надод, муқтадӣ низ бояд имомро пайравӣ кунад. Ҳар гоҳ муқтадӣ дар намоз сахв намояд, саҷдаи сахв на барои худи ў ва на барои имом вочиб намегардад.

Касе, ки аз рӯи сахв дар қаъдаи аввал (дар намозҳои чаҳор ва ё серакъатӣ) нанишаст, агар қабл аз қиём ба ёдаш омад, дар сурате ки ба нишастан наздиктар бошад, ба қаъда баргардад ва намозашро идома дихад ва барои ў саҷдаи сахв лозим нест. Вале агар байд аз қиём ё дар ҳолате, ки ба қиём наздиктар аст, ба ёдаш омад, дар ин сурат ба қаъда барнагашта, ба намозаш идома дихад ва сипас дар охир адои саҷдаи сахв бар вай вочиб аст.

Ҳар гоҳ дар қаъдаи аҳири намозҳои дуракъатӣ ё серакъатӣ ва ё чаҳорракъатӣ саҳван нанишаст ва барҳост, дар ин ҳолат то вақте ки ба саҷда нарафтааст, ба қаъда

яд, ки намозгузор саҳван ва аз рӯи фаромӯшӣ вочибе аз вочибот ва ё ҷандин вочибero аз вочиботи намоз тарк намуда бошад. Вочиботи намоз дар фаслҳои гузашта баён гардидаанд.

Танҳо ин нукта мондааст, ки риояи тартиби ҷо ба ҷой ва замонии руқнҳои намоз ва ҳифзи сурати ҷойгиршавии маконӣ ва замонии онҳо низ яке аз вочиботи намоз мебошад. Бинобар ин, дар сурати такрори руқне ва ё пеш ё ақиб намудани руқне бар руқни дигар ҳамин тартиби маконӣ ва замонии руқнҳо ҳалалдор мегардад ва он бо тарк гардида ни вочиб ба вучуд меояд.

Аз ин чост, ки дар натиҷаи такрори руқне, тақдим ва таъхири руқнне бар руқни дигаре ва ё тарки вочибе саҷдаи сахв вочиб мегардад. Паём-бар (с) мефармояд: «*Барои ҳар саҳве ду саҷда аст пас аз салом додан*». (Сунани Абӯдовуд, 1038; Сунани Ибни Моча, 1219).

баргардад ва бояд саҷдаи сахв намояд. Аммо агар ба саҷда рафта бошад, намози фарзаш ботил мегардад ва бояд бо зиёд кардани ракъати шашум, агар намозаш чаҳор ракъати бошад, намозашро ба нафл табдил намояд ва намози фарзи худро бояд аз сар бихонад. Намози серакъата, ки он танҳо намози шом аст, бо он ракъат ба чаҳор ракъат мерасад ва ҳар чаҳораш ба нафл табдил меёбанд.

Илова кардани ракъати дигаре зарурат надорад, вале барои он ки намозашро лоақал ба нафл табдил диҳад, хуб аст. Намози дуракъата, ки намози бомдод мебошад, дар ин сурат ботил мегардад, зоро дар он вақт нафл низ ҷоиз намебошад.

Агар дар қаъдаи ахир (дар намозҳои серакъатӣ ва ё чаҳорракъатӣ) нишастан ва ташаҳҳуд хонд ва сипас ба гумони ин, ки ракъати дуюм аст, барҳост ва байд ба ёдаш омад, дар он сурат то вақте ки ба саҷда нарафтааст, ба қаъдааш баргардад ва саҷдаи сахв намояд ва намозаш дуруст аст ва агар ба саҷда рафта бошад, дар ин ҳолат низ намози фарзаш сахех (дуруст) ва тамом аст, танҳо ин ки бояд ракъати шашумро (агар намозаш чаҳорракъатӣ бошад) ва панҷумро (агар намозаш серакъатӣ бошад) ба он афзуда, саҷдаи сахв намояд ва ду ракъати изофии он нафл ҳоҳад буд.

Касе дар намозаш шак кунад ва надонад, ки чанд ракъат хондааст, агар ин амр аввалин бор бошад, намозашро қатъ намуда, аз сари нав бихонад. Вале агар то кунун ин ҳолат (шак кардан) барояш бисёр пеш омада бошад, бояд ба ғолиби гумони худ амал намояд. Масалан, дар намози пешин (зӯҳр) шак кунад ва надонад, ки се ракъат хондааст ё чаҳор ракъат, дар ин ҷо бибинад, ки ғолиби гумонаш бар чист. Агар ғолиби гумонаш бар ин бошад, ки чаҳор ракъат хондааст, бояд ба қаъда бинишнад ва саҷдаи сахв лозим намегардад, вале агар ғолиби гумонаш бар ин бошад, ки дар ракъати сеюм аст, бояд ракъати чаҳорумро бихонад ва саҷдаи сахве лозим наояд.

Дар мастьалаи шак намудани намозгузор, ки чанд ракъат гузоридааст ва голиб омадани гумонаш бар яке аз чонибҳои мавриди шак, фуқаҳо (денишмандони илми фиқҳ) се нуқтаи назари фиқҳӣ доранд. Яке ҳамон ки баён гардид, яъне саҷдаи сахв воҷиб нест. Дуюм он ки саҷдаи сахв воҷиб мебошад<sup>1</sup> ва сеюм он ки, агар то голиб омадани гу-

---

<sup>1</sup> Шорехи «Кудурӣ» назари дуюми фақеҳонро дар мавриди шак намудани намозгузор дар адади ракъатҳои гузаштааш ва қарор гирифтани голиби гумонаш бар чизе тарҷеҳ медиҳад. Вай бо истинод ба ҳадиси сахеҳ ва муттағакун алайҳе, ки Абдуллоҳ ибни Масъуд (р) ба таври марғӯъ онро ривоят мекунад, назари «Фатху-л-Қадир»-ро дар ин мастьала тарҷеҳ дода, мегӯяд: «Он чӣ дар «Фатҳ» омадааст, дуруст аст, зеро ҳадиси сахеҳ ва муттағакун алайҳ онро таъйид мекунад».

Аз Абдуллоҳ ибни Масъуд (р) марғуъян омадааст: «Расули Ҳудо (с) (боре) намози пешинро панҷ ракъат гузорид. Гуфтанд: Эй расули Ҳудо (с), оё дар намоз чӣ дигаргуние пеш омадааст? Пурсид: Чӣ дигаргунӣ? Гуфтанд: Намозро чунин гузаштӣ! Расули Ҳудо (с) поӣҳояширо гардонида, ба сӯи қиблა баргашиш ва ду саҷда намуда, пас аз он салом дод.

Вақте ба мо рӯй овард, фармуд: Агар дар намоз чӣ дигаргуние рӯй диҳад, ман ҳатман, шуморо аз он хабар менамоям, вали ман ҳам ба мисли шумо одам мебошам (ва) ба монанди шумо фаромӯши мекунам. Вақте чизро фаромӯши кардам, онро ба ёдам оваред. Ҳар гоҳ касе аз шумо дар намозаш шак кард, бояд дар мавриди ёфтани (ҷониби) савоб, диққат ба ҳарҷ дода (таҳарро намояд) ва намозашро мутобиқи он ба поён расонад. Пас аз он салом дода, ду саҷда кунад». (Саҳехи Бухорӣ, боби: Рӯй овардан ба ҷониби қиблა дар ҳар ҷо ки бошад, 401, 404, 1226, 6671, 7249; Саҳехи Муслим, 1274 (572)-89, 90, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280; Сунани Абӯдовуд, 1020; Сунани Насойӣ, 1240, 1241, 1242, 1243; Сунани Ибни Моча, 1211, 1212).

Дар мавриди қайди тӯлонӣ шудани тафаккур ва тааммули намозгузор дар воҷиб гардишани саҷдаи сахв дар чунин ҷое нас (далеле аз суннат) вучуд надорад. Яъне дар мавриди боло бар асоси ҳадиси мазкур, хоҳ то голиб омадани гумонаш бар чизе муддати тааммулаш тӯлонӣ гардад ва ё не, дар ҳар ду сурат саҷдаи сахв воҷиб мегардад.

Дар мавриди тӯлонӣ шудани тааммулаш, ки боиси ба таъхир афтодани рукне гардад, дар дигар мавқеъҳо низ, ки баён гардидаанд, саҷдаи сахв воҷиб мегардад. (Шарҳи Кудурӣ. – С. 71, 72).

Гуломуддини Панҷшерӣ, Шарҳи Кудурӣ (тарҷимаи форсии «Ат-тасҳилю-з-зарурӣ»). – Мадинаи мунаvvара, 2003. Минбаъд: Шарҳи Кудурӣ.

монаш бар чонибе муддате ба фикр фурӯ равад, саҷдаи саҳв вочиб мегардад ва ҳангоме ки чунин ҳолате пеш наояд, коре, ки мучиби саҷдаи саҳв аст, содир нашудааст то саҷдаи саҳв лозим ояд.

Ва аммо агар гумонаш бар чизе ғолиб наояд, он гоҳ биноро бар камтарин миқдор бигузорад. Масалан, дар намози пешин агар шак қунад ва надонад, ки ду ракъат хондааст ё се ракъат ва ё чаҳор ракъат, бояд биноро бар ду ракъат бигузорад ва ба намози худ идома диҳад ва дар охир саҷдаи саҳв намояд.

Вале бояд ба ин нуқта таваҷҷӯҳ дошта бошад, ки он ҷо, ки биноро бар камтарин миқдор мегузорад, бояд дар ҳар ҷое эҳтимол дорад мавзеъи қаъда бошад, бинишинад. Масалан, дар намози пешин агар байни ракъати аввал ва дуюм шак қунад ва надонад, ки дар ракъати аввал қарор дорад ё дар дуюм, биноро бар ракъати аввал, ки камтарин миқдор аст, қарор диҳад ва пас аз он ба қаъда бинишинад, зеро мумкин аст, ракъати дуюм бошад, ки қаъда дар он вочиб аст ва баъд барҳоста ракъате бихонад, пас аз он боз ба қаъда бинишинад, зеро ки бар асоси бинои мо ракъати дуюм аст, ки қаъда дар он вочиб мебошад.

Сипас барҳоста ракъати дигаре бихонад ва пас аз он боз ба қаъда бинишинад, зеро эҳтимол дорад, ки ракъати чаҳорум бошад ва пас аз он бар асоси бино, боз ракъати охирро ҳонда ва ба қаъда ахир бинишинад. Намозҳои серакъатӣ низ ба ҳамин қиёс аст.

### **Тафсили масоиле аз саҷдаи саҳв**

1. Агар ба фаромӯшӣ фарзे аз фароизи намозро тарк намояд, намозаш дуруст намегардад, бояд намозашро аз сар бигузорад. Тарки фарз бо ҳеч чиз ҷуброн намегардад. Ин вочиботи намоз ҳастанд, ки тарки онҳо аз рӯи саҳву фаромӯшӣ бо саҷдаи саҳв ҷуброн мегарданд.

2. Агар бо фаромӯшӣ пеш аз салом додан саҷдаи саҳвро ба ҷой оварад ва «Аттахийёт», дурудҳо ва дуъо-

ҳоро хонда салом диҳад, намозаш тамом мегардад ва ҳеч боке надорад.

**3.** Агар хондани «Алҳамд»-ро фаромӯш кунад ё сураи дигареро пеш аз «Алҳамд» хонад, саҷдаи сахв воҷиб мегардад.

**4.** Агар дар ду ракъати аввал замми сура накунад, дар ду ракъати охир замми сура кунад. Агар дар як ракъат замми сура накунад, дар ду ракъати охир зам кунад. Агар дар ҳар чаҳор ракъат замми сура накард, бояд саҷдаи сахв намояд. Дар ду сурати гузашта низ саҷдаи сахв намояд.

**5.** Дар тамоми ракъатҳои намозҳои суннат, нафл ва воҷиб, зам намудани сурае бар «Алҳамд» воҷиб аст. Агар дар як ракъате аз ин се навъ намоз замми сура накунад, саҷдаи сахв бар вай воҷиб мегардад.

**6.** «Алҳамд»-ро хонда ва пас аз он дар фикр афтад, ки қадом сураро бихонад, агар ҳолати тафаккури вай чандон тӯлонӣ гардад, ки гунҷоиши се бор «Субҳоналлоҳ» гуфтанро дошта бошад, саҷдаи сахв бар вай воҷиб мегардад.

**7.** Агар дар ракъати охир пас аз хондани «Аттаҳийёт» ба шак афтад, ки се ракъат гузорида бошад ё ҷаҳор ракъат ва дар ҳамин фикр ба андозаи се бор «Субҳоналлоҳ» гуфтан хомӯш нишинад, он гоҳ ба ёдаш ояд, ки ҷаҳор ракъат хондааст, дар ин сурат низ саҷдаи сахв бар вай лозим мегардад.

**8.** Агар намозгузор пас аз хондани «Алҳамд» ва замми сура ба фикр фурӯ равад ва ба фикр фурӯравии ў ба андозаи се тасбех тӯл қашад, саҷдаи сахв бар вай воҷиб мегардад. Ҳамчунин, ҳангоми қироат ё дар қаъдаи ахир ё дар миёнаи ду саҷда ба фикр фурӯ равад, дар тамоми ин мавриҷҳо саҷдаи сахв бар вай лозим мегардад.

**9.** Дар намозҳои серакъатӣ ва ё ҷаҳор ракъатӣ, агар дар қаъдаи аввал «Аттаҳийёт»-ро ду бор ё дурудро то «ъаљо Муҳаммадин» ба фаромӯшӣ хонад, он гоҳ ба ёдаш ояд, ки бояд барҳезад, барҳоста намозашро пурра созад ва дар охир саҷдаи сахв намояд.

**10.** Дар намозҳои нафл ё суннат, агар дар қаъдаи аввал пас аз «Аттаҳийёт» дурудҳоро низ хонад, саҷдаи сахв лозим намегардад, vale агар «Аттаҳийёт»-ро такроран хонад, саҷдаи сахв бар вай воҷиб мегардад.

**11.** Агар дар қаъда аз рӯи фаромӯшӣ ба ҷои «Аттаҳийёт» дуъои дигаре ё сураи «Алҳамд»-ро хонад, саҷдаи сахв барояш лозим мегардад.

**12.** Агар ба ҷои «Субҳонакаллоҳумма» дар оғози намоз дуъои қунутро хонад ё дар ду ракъати охир ба ҷои «Алҳамд» дуъои қунутро хонад, саҷдаи сахв барояш лозим мегардад.

**13.** Дар намози нафл, агар қаъдаи аввалро фаромӯш карда ва барҳост, то вақте барои ракъати сеюм саҷда на-карда бошад, баргардад ва агар барои ракъати сеюм саҷда кард, ракъати чаҳорумро низ бихонад ва дар ҳар ду сурат саҷдаи сахв бар ў воҷиб мешавад.

**14.** Агар дар намоз рӯи ҳам чанд сахв кунад, ки ҳар як ба танҳоӣ саҷдаи сахвро муҷиб мегардад, барои ҳамаи онҳо як саҷдаи сахв кифоя мекунад.

**15.** Агар пас аз саҷдаи сахв амале кунад, ки боз мӯчиби саҷдаи сахви дигар гардад, масалан, пас аз саҷдаи сахв ба ҷои «Аттаҳийёт» «Алҳамд»-ро хонад, ҳамон саҷдаи сахви аввалий кифоя бошад.

**16.** Агар саҷдаи сахвро фаромӯш кунад ва ба ҳар ду тараф салом диҳад ва намозро тамом кунад, лекин ҳанӯз дар ҷои худ нишаста ва рӯяшро аз қибла нагардонида бошад ва бо касе ҳам ба сӯҳбат надаромада бошад, ҳоло ҳам саҷдаи сахвро ба ҷой оварад, агарчи зикр ё дуруд хонда бошад.

**17.** Бар шахсе саҷдаи сахв воҷиб гашта бошад, vale қасдан ба ҳар ду тараф салом дода ва ният кунад, ки саҷдаи сахвро ба ҷой намеоварад, бо вучуди ин ҳама, то вақте, ки амали хилофи намоз анҷом надода бошад, метавонад саҷдаи сахвро ба ҷой оварад.

**18.** Агар касе дар намози серакъатӣ ё чаҳорракъатӣ аз рӯи фаромӯшӣ дар қаъдаи аввал салом дод, он гоҳ ба ёдаш омад, ки ҳанӯз қаъдаи яқум аст, то вақте аз вай ама-

ли хилофи намоз – ҳамчун сўхбат кардан ё чизе ҳўрдан – сар назада бошад, бархеста намозашро тамом созад ва дар охир саҷдаи сахвро ба чой оварад.

**19.** Шахсе дар намози витр ба шак афтод, ки дар ракъати дуюм аст ё сеюм ва ҳар ду тарафи гумонаш баробар бошад, биноро бар камтарин миқдор ниҳода, дар ҳамон ракъат «дуъои қунут»-ро бихонад, пас аз он нишаста, «Аттахийёт»-ро бихонад, он гоҳ бархоста, як ракъати дигар бигузорад ва дар он ҳам «дуъои қунут»-ро бихонад ва дар охир саҷдаи сахвро ба чой оварад.

**20.** Агар касе дар ракъати яқум ё дуюми витр ба фаромӯши «дуъои қунут» хонад, онро эътиборе нест, дар ракъати сеюм «дуъои қунут»-ро аз сар бихонад ва дар охир саҷдаи сахв намояд.

**21.** Агар дар намози витр ба чои «дуъои қунут» «Субҳонака-л-лоҳумма»-ро хонад, он гоҳ ба ёдаш ояд, «дуъои қунут»-ро бихонад ва саҷдаи сахв бар вай вочиб намешавад. Ҳамин тавр, агар баъд аз хондани «Субҳонака-л-лоҳумма» «дуъои қунут» ба ёдаш наояд ва ба рукӯй равад, дар ин ҳолат низ саҷдаи сахв бар вай лозим намешавад.

**22.** Агар дар ду ракъати охири фарз баъд аз сураи «Алҳамд» сураи дигаре ҳам хонад, боз ҳам саҷдаи сахв бар вай лозим намешавад.

**23.** Бо тарки суннатҳои намоз, монанди хондани «Субҳонака-л-лоҳумма» ё тасбеҳоти рукӯйу сучуд ва файра ё аз рӯи фаромӯши бошад ва ё ба қасд, саҷдаи сахв лозим намешавад.



## ***Фасли дувоздаҳум***

### **САЧДАИ ТИЛОВАТ**

Дар чахордаҳ (14) сураи Қуръон ояти сачда аст. Ҳаргоҳ шахсе яке аз он оятҳоро бихонад ва ё онро аз дигаре бишунавад, чӣ қасди шунидани онро дошта бошад, ё не, баъд аз тамом шудани он оят, бояд фавран сачда кунад.

Сураҳое, ки ояти сачда доранд, инҳо мебошанд:

1. Сураи «Аъроф».
2. Сураи «Раъд».
3. Сураи «Наҳл».
4. Сураи «Исрө».
5. Сураи «Марям».
6. Сураи «Ҳаҷ».
7. Сураи «Фурқон».
8. Сураи «Намл».
9. Сураи «Алиф Лом Мими сачда».
10. Сураи «Сод».
11. Сураи «Хо Мими сачда».
12. Сураи «Наҷм».
13. Сураи «Иншиқоқ».
14. Сураи «Алақ».

Дар мусҳафҳо (китобҳои Қуръон) оятҳои сачда аломат ва нишонагузорӣ шудаанд.

Тарзи сачдай тиловат ба ин тариқ аст, ки дастҳоро баланд накарда, такбир – «Аллоҳу акбар»-гӯён ба сачда мевравад ва як сачда ба ҷой меоварад, сипас боз такбиргӯён сарашро аз сачда мебардорад. Сачдаи тиловат ташаҳҳуд ва салом надорад.

Шартҳое, ки барои фарз гардидани намоз бар намозгузор вучуд доранд, барои касе, ки сачдаи тиловат ба ҷо меоварад, низ собит мебошанд, ба монанди: мусалмон бу-

дан, булуг (балогат), хушёр будан, аз ҳайзу нифос пок будан. Бинобар ин, саҷда тиловат бар кофир, ноболиг, девона, ҳоиз ва нуфасо воҷиб намебошад. Ҳар чизе, ки барои дуруст гардидани адои намоз шарт аст, ба монанди вузӯ доштан, аз ҷанобат пок будан, ҷои пок, ҷомаи пок ва рӯй ба қибла, барои саҷда тиловат низ шарт мебошанд.

### Ахкоми саҷда тиловат

Одам, чи дар намоз бошад, чи берун аз намоз, бо хондан ё шунидани ояти саҷда, саҷда тиловат бар вай воҷиб мегардад.

Ҳар гоҳ имом ояти саҷдаро, чи ба таври ҷаҳрия (бaland) ва чи ҳуфя (паст), тиловат карда, барои он саҷда намояд, муқтадӣ низ ҳамроҳӣ ў он саҷдаро ба ҷо меоварад.

Агар муқтадӣ (иқтидокунандай ба имом) ояти саҷдаро хонад, саҷда на бар ҳуди ў ва на бар имом воҷиб намешавад.

Он касе, ки ба имом дертар иқтиди кардааст, вақте аз имом ояти саҷдаро бишнавад, агар пеш аз хондани саҷда тиловат ба имом иқтиди карда бошад, бо ҳамроҳии имом саҷда намояд ва агар баъд аз адои саҷда тиловат дар ҳамон ракъате, ки дар он ояти саҷдаро хондааст, бо ў иқтиди карда бошад, саҷда бар ў лозим нест. Вале агар дар ракъати баъдӣ ба ў иқтиди кунад, бояд баъд аз намоз саҷда намояд.

Ҳар гоҳ намозгузор ояти саҷдаро аз касе, ки дар намоз бо ў нест, бишнавад, бояд баъд аз хондани намоз саҷда тиловатро ба ҷо оварад. Агар дар намоз барои он саҷда намояд, барояш кифоя намекунад, бояд пас аз намоз онро ба ҷой оварад. Аммо он саҷда зиёдатӣ намозашро фосид намегардонад.

Саҷда тиловат бар шахсе, ки дар беруни намоз ояти саҷдаро аз намозгузорон бишнавад, низ воҷиб мегардад.

Ҳар гоҳ намозгузор дар намоз ояти саҷдаро бихонад, бояд фавран барои он саҷда кунад ва агар фавран саҷда

накард, бояд то вақте ки дар намоз аст, қазои онро ба ҷо оварад ва баъд аз намоз қазои он анҷом дода намешавад. Микдори фаврияте, ки дар он саҷдаи тиловатро дар намоз бояд ба ҷой оварад, ба андозаи хондани се оят аст.

Аммо дар беруни намоз ба ҷой овардани саҷдаи тиловат ба сурати фаврӣ воҷиб нест. Ҳар вақте имкон дошта бошад, онро ба ҷой меоварад, вале бесабаб ба таъхир андоҳтани он макрӯҳи танзехӣ мебошад.

Агар дар намоз сураеро бихонад, ки ояти саҷда дар охири он аст, метавонад ба рукӯъ ва сипас ба саҷда бираවад ва саҷдаи намоз ба ҷои саҷдаи тиловат кифоя хоҳад кард ва агар бидуни рукӯъ мустақиман ба саҷда рафта, саҷдаи тиловатро ба ҷо оварад, бояд бархезад ва чанд ояте аз сураи баъд қироат намуда, баъд ба намозаш идома диҳад.

Агар як ояти саҷдаро дар як маҷлис (нишастан) чанд бор тақрор намояд, анҷоми як саҷдаи тиловат барои ҳамаи он кифоят менамояд, ҳоҳ дар охир саҷда кунад, ё ин ки барои навбати аввал саҷда намояд ва баъд аз он чанд бор он ояти саҷдаро тиловат кунад. Дар ҳар ду сурат ҳамон як саҷда барои ҳамааш кифоят бошад.

Агар дар як нишастан чанд ояти саҷда аз сураҳои гуногун ҳонда шавад, барои ҳар оят саҷдаи чудогона лозим мегардад. Вале агар нишастанҳо гуногун ва чудогона бошанд ва дар тамоми онҳо як ояти саҷдаро ҳам, ки тиловат намояд, бояд барои ҳар як нишастан саҷдаи алоҳида ба ҷо оварад.

Саҷдаи тиловат бар кӯдак, девона ва шахси хобида воҷиб намегардад.

Саҷдаи тиловат бо шунидани ояти саҷда аз радио, телевизион ва дигар асбобҳои забти савт воҷиб намегардад. Ғақеҳони киром онро ба монанди садои паррандагони таълим-пазир ва акси садои кӯҳу водӣ зикр кардаанд, зоро дар сурати шунидани ояти саҷда аз онҳо саҷда воҷиб намегардад, вале агар гузориш ва пахши мустақими радиоӣ ва ё телевизионӣ бошад, дар он холат бо шунидани ояти саҷда саҷдаи

тиловат вошиб мегардад.

### **Баъзе масоили саҷдаи тиловат**

**1.** Ҳамон гуна ки гуфта шуд, саҷдаи тиловат ҳам бар хонанда ва ҳам бар шунаванда вошиб мешавад, хоҳ қасди шунидани онро дошта бошад, ё не. Бинобар ин, дар чое, ки имкон дорад шунавандагон саҷдаи тиловатро ба чой наҳоҳанд овард, беҳтар аст ояти саҷдаро оҳиста бихонад, то бар дигарон вошиб нашавад.

**2.** Агар бар зиммаи касе саҷдаи тиловати зиёде вошиб гардида бошад, бояд онҳоро бо мурури вақт ва кам-кам ба чой оварад. Агар чунин накунад, гунаҳкор мегардад.

**3.** Агар ояти саҷдаро дар ҳолати ҷанобат ҳам шунавад, бар вай саҷдаи тиловат вошиб мешавад. Баъд аз гусл гирифтсан бояд саҷдаи тиловатро ба чой оварад.

**4.** Агар дар вакти ранҷурӣ ояти саҷдаро шунавад ватони саҷда карданро надошта бошад, бо ишора саҷда намояд.

**5.** Пас аз хондани ояти саҷда дар намоз, агар фавран ба рукӯй равад ва дар рукӯй ният кунад, ки ба чои саҷдаи тиловат рукӯй мекунам, саҷда адо меёбад, вале агар дар рукӯй ин ниятро накунад ва ба саҷда равад, саҷдаи тиловат низ бо ҳамон саҷдаи намоз адо меёбад, хоҳ нияти онро карда бошад, ё не.

**6.** Агар касе нишаста ояти саҷдаро тиловат кунад, сипас аз ҷой барҳоста, боз он оятро такрор намояд, як саҷда вошиб мешавад, вале агар ҷанд қадам роҳ равад ва пас аз он ояти саҷдаро хонад, ду саҷда вошиб мешавад.

**7.** Агар касе нишаста ояти саҷдаро хонад, сипас барҳоста, ба дунболи коре шавад ва пас аз муддате дубора баргашта, дар ҳамон ҷои аввал боз ҳамон ояти саҷдаро хонад, ду саҷдаи тиловат бар вай вошиб мешавад.

**8.** Агар касе ояти саҷдаро тиловат кунад, пас аз он дар ҳамон ҷо машғули коре шавад, ба монанди: ҳӯрдан,

ошомидан, либос пӯшидан ва гайра он гоҳ бори дигар ояти саҷдаро хонад, ду саҷдаи тиловат бар вай воқиб мешавад, зеро машғул шудан ба коре ҳукми тағири маконро дорад.

**9.** Агар дар як гӯшаи хона ояти саҷдаро хонад ва баъд аз он ба гӯшаи дигари хона рафта, он оятро такрор намояд ё бар як шохи дарахт ояти саҷдаро хонад ва баъд аз он ба шохи дигаре гузашта он оятро дубора такрор кунад, як саҷдаи тиловат бар вай воқиб мешавад. Вале агар дар чои кушодае, ба монанди саҳни хона бошад, чун аз ин гӯша ба он гӯша дар ҳаракат бошад ва дар ҳар гӯшае ояти саҷдаро ба такрор хонад, ҳар гӯша ҳукми чои ҷудогонаро дорад. Бинобар ин, ҷанд боре, ки дар ҳар гӯшаи саҳн ояти саҷдаро тиловат намояд, ба ҳамон андоза саҷдаи тиловат бар вай воқиб мешавад.

Дар ин ҷо назари дигаре низ вучуд дорад, ки гузаштан аз як шохи дарахт ба шохи дигарашро тағиир ҳӯрдани макон медонад. Бинобар ин, бар хондан ё шунидани ояти саҷда дар ҳар шохе саҷдаи ҷудогона лозим меояд. Ҳамон гуна ки рафтани карбосбоф ва дигар кормандони сари дастгоҳҳо аз як тарафи дастгоҳи боғандагӣ ба тарафи дигараш тағирии макон ба шумор меравад.

**10.** Доҳили масҷид дар ҳукми як ҷой аст, яъне дар ҳар ҷое аз гӯшаҳои масҷид ояти саҷдаро бихонад, як саҷда воқиб мешавад, ҷӣ тавре гӯшаҳои хона дар ҳукми як макон мебошанд.

**11.** Агар шаҳс ояти саҷдаро тиловат кунад ва ҳанӯз саҷда накарда дар ҳамон ҷой нияти намоз намояд ва ҳамон оятро дар намоз боз тиловат кунад, вакте дар намоз саҷдаро ба ҷой оварад, барои ҳар ду кифоя бошад. Вале агар ҷояшро иваз намояд ё баъд аз тиловат дар беруни намоз саҷда кунад, он гоҳ ба намоз шурӯй намояд ва ҳамон оятро дар намоз хонад, бори дигар саҷдаи тиловат бар вай воқиб мешавад.

**12.** Агар хонанда дар маконе событ бошад ва шунаванда чои худро тағйир дихад, бар хонанда як сачда ва бар шунаванда чанд сачдаи тиловат вочиб мешавад. Агар хонанда тағйири макон дихад ва шунаванда дар чое событ бошад, бар хонанда чанд сачдаи тиловат ва бар шунаванда як сачда вочиб мешавад.

**13.** Хондани тамоми сура ва тарки ояти сачда макрӯҳ аст ва баръакс, яъне тарки тамоми сура ва хондани ояти сачда ишколе надорад, vale агар ин корро дар намоз анҷом дихад, бояд ояти сачда ба андозаи се ояти кӯтоҳ дароз бошад.



## *Фасли сездаҳум*

### **НАМОЗИ БЕМОР**

Касе, ки ба сабаби беморӣ ва ё тарси зиёд шудани беморӣ натавонад намозашро истода (бо қиём) бихонад, бояд нишаста бо рукӯъ ва сучуд намоз бихонад, агарчи беморӣ дар вақти намоз барои намозгузор пайдо шуда бошад. Ва агар ба рукӯъ ва саҷда ҳам қодир набошад, нишаста рукӯъ ва сучудашро бо ишораи сар анҷом дихад. Танҳо ин, ки дар сучуд сарашро андаке бештар аз рукӯъ поин намояд ва ҳамчунин лозим нест чизеро аз замин ба-ланд карда ва ба он саҷда намояд.

Касе, ки қодир ба рукӯъ ва саҷда набошад, вале битавонад намозро истода бо ишора ба ҷо оварад, бехтар он аст, ки нишаста ва рукӯъу сучудашро ҳам бо ишора анҷом дихад ва ҳар гоҳ ба нишаста намоз хондан қодир набошад, метавонад бар паҳлӯ рӯ ба қибла хобида бо ишора намоз бигузорад ва ё ин ки пойҳояшро ба сӯи қибла қарор дода, бар пушт бихобад ва бо ишора намозашро адо на-мояд ва ин дуюмӣ бехтар аст. То ин марҳала набояд на-мозро дар ҳеч ҳолате тарк намояд.

Вале агар бар ишора кардани бо сар низ қодир набошад, ҷоиз нест, ки бо ишораи ҷашм ё абрӯ ва ё бо қалби (дил) ҳуд намоз бигузорад, балки бояд намозашро ба таъхир (дертар) андозад.

Агар қисмате аз намозашро бо ишора адо намояд ва сипас дар вақти намоз аз беморӣ сиҳат ёфта, ба рукӯъу сучуд қодир гардад ё битавонад нишаста рукӯъу сучуд намояд, намозашро аз сар хонад, зоро намозаш ботил мегардад.

Касе, ки ба сабаби беморӣ нишаста бо рукӯй ва сучуд намоз мегузорад, агар дар вақти намоз аз беморӣ хуб шавад, намозашро аз сар нахонад, балки бақияни намозашро дар ҳолати истода адо намояд.<sup>1</sup>

Дар болои киштие, ки дар ҳаракат аст, бидуни узр нишаста намоз гузоридан боке надорад.

Касе, ки Ҷевона ва ё бехуш гардида, панҷ вақт намоз ва ё камтар аз он аз вай қазо гардад, баъд аз он ки ба ҳуш ояд, қазои намозҳои фавтшударо бихонад, vale агар бештар аз панҷ вақт намозаш қазо гардад, лозим нест чизеро қазо биёварад. Намозҳои фавтшуда аз вай соқит мегарданд.

Агар ҳолати бемор ба марҳалае расида бошад, ки аз ишораи сар бозмонда ва ин вазъ як шабонарӯз тӯл қашад, намоз аз ў соқит мегардад, яъне баъд аз бехбуд ёфтанаш қазои намозе бар гарданаш воҷиб намебошад, vale агар он вазъ аз муддати як шабонарӯз камтар идома ёбад, сипас қудрати бо ишора анҷом додани намозро пайдо қунарӣ, намозашро бо ишора бигузорад ва он чиро, ки дар ин муддат аз вай фавт шудааст, қазо биёварад. Корро ба имрӯзу фардо нагузорад, ки шояд хуб шавам, зоро шояд ҳам, ки бимирад ва дар ин сурат ҳам гунаҳкор мемирад.

Шахси мубталогашта ба фалаҷ ё бемории дигаре, ки истемоли об барояш зиёновар аст, бо порча ва кулӯҳ истинҷо гирифта, таяммум намояд ва намозашро ба ҷой оварад. Агар худ қудрати таяммум гирифтан надошта бошад, шахси дигаре ўро таяммум дихад ва агар худ қудрати истинҷо намудан ба кулӯху порчаро надошта бошад, аёлаш ўро истинҷо дихад ва намозро дар ҳеч сурат тарк насозад.

Агар шахсе дар ҳоли тандурустиаш намозро тарк намуда бошад, вақти беморӣ ба ҳар гунае метавонад, қазои

<sup>1</sup> Сурати қаблий барои касест, ки бо ишора намоз мегузорад ва сурати дуюм барои шахсест, ки бо рукӯй ва сучуд намоз мегузорад.

онро ба чой оварад.

Агар бистар, рахти хоб ва фарши бемор нопок ва на-  
чис (бенамоз) гашта бошад ва дар табдили он барояш норо-  
хатай ба вучуд ояд, ҳамин тавр болои он намозаш чоиз аст.

Агар табиб беморро аз нишаству бархост манъ намо-  
яд, дароз кашида, бо ишора намозашро ба чой оварад.



ФИҚХИ ИСЛОМИЙ

## *Фасли чордаҳум*

### **НИЯТ ВА НАВЪҲОИ САФАР**

Сафар одатан ду навъ мешавад: 1) сафари хос барои дин, 2) сафари хос барои дунё.

Намунаи навъи якум сафари ҳаҷ, ҷиҳод, талаби илм, зиёрати донишмандон, некон, бародарони динӣ, хешован-дон ва дӯстон. Ин сафар тибқи ҷиҳати қасадшуда ва самти ҳадаф ё фарз аст, ё воҷиб ва ё мустаҳаб. Ба ҳар ҳол, дар сари ҳар қадам савоб ҳосил мешавад.

Мисоли дуюм сафар барои тиҷорат ва қасби маош ё барои фароғату ҳушҳоӣ. Лекин барои шаҳси оқил муносибтар он аст, ки дар ин сафар низ нияти дин дошта бошад, зеро тамоми кору бори дунё вақте иродай динӣ ва нияти нек ба он сояфқан гардад, ибодат ба шумор меоянд. Масалан, барои тиҷорат бо ин ирова берун шавад, то нону нафақаи шаҳсонеро, ки шариат сарпарастии зиндагии онҳоро бар гарданаш гузоштааст, ба даст оварад ва мозод (бештар аз эҳтиёҷ)-ро дар корҳои хайр ба масраф расонад.

#### **Вақтҳои беҳтарин ва одобу дуъоҳои сафар**

1. Сафар дар тамоми рӯзҳои Худо ҷоиз аст ва ҳеч зиёне надорад, вале рӯзи ҷумъа ё шанбе барои мусофирият беҳтар ва бо баракаттаранд. Паёмбари Худо (с) бештар дар ин рӯзҳо сафар мекарданд.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Паёмбар акрам (с) илова бар он рӯзҳо дар рӯзи панҷшанбе низ ба сафар мебаромад. Каъб ибни Молик (р) мефармояд: «Расули Худо (с) дар аксари сафарҳояши рӯзи панҷшанбе хориҷ мешуд». (Саҳехи Бухорӣ, 2949; Сунани Абӯдовуд, 2605).

**2.** Рӯзи чумъа пеш аз намози чумъа ба сафар баромадан ҷоиз аст, vale пеш аз намоз нарафтан авлост. Вақте азони чумъа гуфта шуд, пеш аз хондани намоз сафар ҳаром аст.

**3.** Субҳ барвақт ба сафар баромадан баракат дорад. Расули Худо (с) дар сахархезии уммат ва корҳое, ки аз ҷониби онҳо саҳар барвақт анҷом дода мешаванд, дуъои баракат намудааст.<sup>1</sup>

**4.** Дар мусофират, ба ҳусус сафарҳои тӯлонӣ беҳтар аст ҳамроҳ дошта бошад, ки он аз фавоиди диниву дунявӣ ҳолӣ намебошад. Як ҳамроҳ қифоя аст ва агар ҳамроҳон зиёдтар бошанд, беҳтар мебошад.<sup>2</sup> Сафар кардан ба танҳой ҷоиз аст, vale ҷандон хуб нест.<sup>3</sup>

**5.** Агар ҷамоат ва ё дастае аз мардум якҷоя ба сафар бароянд, муносиб он аст, ки якero аз миёни худ роҳбар (амир) баргузинанд ва дар сурати ихтилофи назарҳо дар мавзӯе дастур ва сухани ўро ба кор гиранд, ҳарчанд ба нуқтаи назари онҳо мувоғиқ набошад.<sup>4</sup>

**6.** Пеш аз баромадан асбобу омодагии сафарро бигирад, то боиси таклифу озори ҳамроҳони худ нагардад. Дар мусофират доштани сурма, ойина, шона, мисвок, микроз (қайҷӣ) ва дигар заруриёт суннат аст.

**7.** Пеш аз мусофират истихора намудан, чӣ тавре дар фасли намози истихора баён шуд, мустаҳаб мебошад.

<sup>1</sup> Ишора ба ҳадисе мебошад, ки расули Худо (с) дар он фармудааст: «*Худоё, барои умматам дар саҳараишон баракат бинеҳ*». (Сунани Абӯдовуд, 2606; Сунани Тирмизӣ, 1212; Сунани Ибни Моча, 2236).

<sup>2</sup> Дар ҳадиси мурсале омадааст, ки: «*Беҳтарин (адади) ҳамроҳон (дар сафар) чор нафар мебошад...*». (Сунани Абӯдовуд, 2611; Сунани Тирмизӣ, 1555; Сунани Ибни Моча, 2827).

<sup>3</sup> Паёмбар (с) мефармояд: «*Агар он чиро ман аз танҳо сафар кардан медонам, мардум низ медонистанд, ҳеч саворе шабона (танҳо) ҳаракат намекард*». (Саҳехи Бухорӣ, 2998; Сунани Тирмизӣ, 1673; Сунани Ибни Моча, 3768).

<sup>4</sup> Паёмбар (с) мефармояд: «*Вақте (гурӯҳе ба миқдори) се нафар ба сафар бароянд, ҳатман, бояд якеашонро амир (ва роҳбари сафар)-и худ гардонанд*». (Сунани Абӯдовуд, 2608, 2609).

**8.** Одати мардуми баъзе миңтақаҳо ин аст, ки вақте иродай сафар намоянд, аз ситорагон, ҳайвонот ва ё чизҳо дигар фол мегиранд, ё як гуна эътиқодот ва тасаввуроте доранд, ки хилофи раҳнамоиҳои паёмбар (с) ва баръакси равиши шариати ислом мебошанд. Ва танҳо чизе, ки роҳкушо ва писандида аст ва ислом эътиқод ба онро ҷоиз доистааст, ҳамон истихора мебошад.

**9.** Ҳангоми ба сафар баромадан бо дўстон ва хешовандон ҳайру хуш намояд ва ҳамин ки аз эшон чудо гашт ва фосила гирифт, ин дуъоро бихонад: «*Аставдиъу-л-лоҳа динӣ ва амонатӣ ва ҳавотима ъамалиӣ*». «Дину амонат ва сарангоми корҳоямро ба Худо амонат месупорам). Барои онҳо низ чунин дуъо намояд: «*Аставдиъукуму-л-лоҳа-л-лазӣ ло тазиъу вадоиъухӯ*». «Шуморо ба он Худое амонат месупорам, ки ҳеч супурдае аз назди Вай зоеъ намегардад».<sup>1</sup>

Бозмондагон ин дуъоро бихонанд: «*Фӣ ҳифзи-л-лоҳи ва фӣ қанафиҳи. Заввадака-л-лоҳу-т-тақво ва гафара занбака ва ваччаҳака ли-л-хайри ҳайсу қунта*». «Дар зери сояи ҳимоя ва парастории Худо боший. Аллоҳи пок тӯшаи тақворо бароят рӯзӣ бинад ва гуноҳат биёmurзад ва ҳар кучо, ки боший, ба сӯи ҳайру некӣ раҳнамоят бошад».<sup>2</sup>

Дар хабар аст, ки беҳтарин нигоҳбон ва ҷойгузин барои бозмондагон, арзиши чаҳор ракъат намозест, ки пас аз пӯшидани либоси сафар ба шукрони Парвардигораш мегузорад. Дар ҳар чаҳор ракъати ин намоз пас аз «Алҳамд» сураи муборакаи «*Қул ҳуваллоҳ*»-ро меҳонад. Пас аз хатми намоз ин дуъоро меҳонад: «*Бор Ҳудоё! Ман аз баракати ин намоз қурбу наздикӣ бо Туро меҳоҳам ва ҳифозати молу аёли худро ба Ту вомегузорам*».

<sup>1</sup> Ривоят шудааст, ки паёмбар акрам (с) вақте бо ҳамроҳонаш ҳайру хуш мекард, «*Аставдиъу-л-лоҳа динакум ва амонатакум ва ҳавотима аъмоликум*» (Дин, амонат ва хотима корҳоятонро ба Худо амонат месупорам), мегуфт». (Сунани Абӯдовуд, 2601)

<sup>2</sup> Ин ҳадисро Тирмизӣ низ дар Сунани худ ривоят кардааст, вале ба ҷои «Ваччаҳака ли-л-хайри» «Яссара лака-л-хайра» гуфтааст. (Сунани Тирмизӣ, 3444).

Паёмбар (с) вақте барои мусофирият хориҷ мегаштанд, ин дуъоро меҳонданд: «*Парвардигоро! Ба қўмаки Ту бар-мехезам ва ба сўи Ту рӯй меоварам. Аз Ту қуввату тавоной меҳоҳам ва хос бар Ту эътиmod меварзам. Худоё! Ту ҷойгоҳи эътиmodу умеди манӣ. Худоё! Дар ин коре, ки талош меварзам, кафилу паноҳи ман боши.*

Вақте аз хона берун шавад, ин дуъоро бихонад: «*Бис-миллоҳи, таваккалту ъалаллоҳи ва ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳи*». «*Ба номи Худо, таваккал (эътиmod) намудам бар Худо ва нест тавоной (барои парҳезгорӣ ва худдорӣ аз маъсият) ва нест қудрате (барои тоъат), магар бо қўмаку ёрии Худованد*».<sup>1</sup>

«*Аллоҳумма, инни аъузу بика ان ازилلا اب یزاللا، اب ازيللا اب یزاللا، اب ازیما اب یزلاما، اب ایچالا اب یوچالا یالایا*». «*Бор Худоё! Ба Ту паноҳ мебарам аз ин ки худ гумроҳ шавам, ё ба гумроҳӣ кашидा шавам, ё билагжам ё лагжонда шавам (ҳам лагжииши қадам ва ҳам лагжииши маънавӣ ва имониро дар бар мегирад), ё худ ҷафо (зулм) намоям ё бар ман ҷафо шавад, ё худ бадхулқиву тундӣ кунам ва ё бар ман бадхулқӣ ва тундӣ раво дидা шавад*».<sup>2</sup>

Вақте ба маркаб ва воситаҳои нақлиёт савор шавад, се бор «*Аллоҳу акбар*» гуфта, сипас ин дуъоро бихонад: «*Бисмиллоҳи, алҳамду лиллоҳ (Субҳона-л-лазӣ саххара ла-но ҳозо ва мо қунно лаҳу муқринин ва инно ило раббино ламунқалибун). Алҳамду лиллоҳ, алҳамду лиллоҳ, алҳамду лиллоҳ, Аллоҳу акбар, Аллоҳу акбар, Аллоҳу акбар, субҳо-накаллоҳумма, инни заламту нағсӣ, фагfir лӣ файннаҳу*

<sup>1</sup> Паёмбар акрам (с) мефармояд: «*Вақте шахс аз хонааш берун мешавад, Бисмиллоҳи... (дуъои мазкур)-ро бигӯяд, барояш гуфта мешавад: Ҳидоят ёбӣ, қифоят ва нигаҳ дошта шавӣ ва шайтон аз вай дур шавад*». (Сунани Абӯдовуд, 5095; Сунани Тирмизӣ, 3426).

<sup>2</sup> Уммисалама (р) мефармояд, ки: «*Паёмбар (с) ҳар боре аз хонаам хориҷ мешуд, ба сўи осмон нигариста, Аллоҳумма инни аъузу بика... (дуъои мазкур)-ро меҳонд*». (Сунани Абӯдовуд, 5094; Сунани Тирмизӣ, 3427; Сунани Насой, 5501, 5554; Сунани Ибни Моча, 3884).

**ло яғғири-з-зунуба илло анта.<sup>1</sup>**

«Ба номи Худо, ситоши аз они Худост. (Пок аст он зоте, ки барои мо ин маркаб (васила)-ро мусаххару сар ба фармон гардонд, ки мо ҳаргиз қудрати тасхир ва сар ба фармон намудани онро надоштем ва ба дурустӣ, мо ба сӯи Парвардигори хеш бозгашткунанда бошем.

Ситошиш ҳамд аз они Худост (се бор). Худо бузугвортар аст (се бор). Бор илоҳо! Ту пок ҳастӣ, ҳаққо, ки ман бар худ ҷафо (зулм) кардам, пас маро биёмурз. Ба ростӣ, ин танҳо Ту ҳастӣ, ки гуноҳонро меомурзӣ».

Дар охир ин дуъоро бихонад: «**Аллоҳумма, инно насьалука фī сафарино ҳозо албирра ва-т-тақво, ва мина-л-ъاماли мо тарзо. Аллоҳумма, ҳаввин ъалайно сафарано ҳозо ватви ъанно буъдаҳу. Аллоҳумма, анта-с-соҳибу фи-с-сафари, ва-л-ҳалифату фи-л-аҳли. Аллоҳумма, инни аъзузы бика мин вაъсси-с-сафари ва қаобати-л-манзари ва суи-л-мунқалаби фи-л-аҳли ва-л-моли».<sup>2</sup>**

«Бор Илоҳо! Албатта, мо дар ин сафарамон аз Ту некӯй ва парҳезгориро ва аз кирдору аъмол он чи мояи хушиудии Туст, хоҳонем. Худоё! Бар мо ин сафарамонро осон бигардон ва дурияшро бар мо кӯтоҳ соз ва онро аз мо дарнавард.

Худоё! Туй ҳамроҳ дар сафар ва ҷойнишин дар хонавода. Худоё! Ман аз саҳтии сафар ва андӯҳбории манзар (чехра) ва бозгашти баду ногувор ба сӯи хонавода ва дороӣ ба Ту паноҳ мебарам».

Вақте дар роҳ рӯй ба баландӣ биравад ё аз канори талу теппае бигзарад, «**Аллоҳу акбар**» (Худо бузургвор аст) гуфта, ин дуъоро бихонад: «**Аллоҳумма, лака-ш-шарафу**

<sup>1</sup> Аз Алӣ (р) ривоят шудааст: «Расули Худо (с)-ро дидам, вақте пой ба рикоб (эзанг) ниҳод, ин дуъоро хонд ва хандид. Пурсидам: Эй расули Худо, аз чӣ хандидӣ? Фармуд: **Парвардигоратро аз банда аҷабаш ҳамеояд, вақте мегӯяд: Парвардигоро, гуноҳони маро биомурз. Ҳаққо, ки гайр аз Ту касе гуноҳонро наимеомурзад**». (Сунани Абӯдовуд, 2602; Сунани Тирмизӣ, 3446).

<sup>2</sup> Саҳҳи Муслим, 3262 (1342)-425; Сунани Абӯдовуд, 2599; Сунани Тирмизӣ, 3447; «Амалу-л-явми ва-л-лайла»-и Насоӣ, 548. – С. 382.

**ъало кулли шараф ва лака-л-ҳамду ъало кулли ҳол».** «Парвардигоро! Турост бузургворио баландӣ бар ҳар баландие ва барои Туст ситоши бар ҳар ҳоле».<sup>1</sup>

Чун ба нишебие поин шавад, «Субҳоналлоҳ» бигӯяд.<sup>2</sup>

**10.** Бо ҳамроҳони худ дар ниҳояти лутфу хушахлоқӣ рафтор намояд. Агар аҳёнан аз ҳамроҳонаш озоре бинад, сабр намояд. Агар аз худуди эҳтиёҷоташ васоили бештаре дошта бошад, ба ҳамроҳонаш кӯмак намояд.

**11.** Дар мусофират саг ба ҳамроҳ набарад. Дар ҳабар аст, ки фариштаи некӣ аз ҷамоате, ки саг ба ҳамроҳ доранд, чудо мегардад.<sup>3</sup>

**12.** Агар маркаби савориаш ҳайвоне аст, аз қудраташ бештар бар вай бор накунад ва бар сару рӯяш задан ҳаром

<sup>1</sup> Ривоят шудааст, ки: «Паёмбар (с) вақте аз сафари ҳаҷ, умра ва ё газое бармегашт ва ҳамин ки ба баландӣ ва ё теппae мерасид, се бор: «Аллоҳу акбар» мегуфт ва пас аз он ин дуъоро меҳонд: *Ло илоҳа иллаalloҳу вахдаҳу ло шарика лаҳ, лаҳу-л-мулку ва лаҳу-л-ҳамду ва ҳува ъало кулли шайъин қадир. Ойибуна тоибун, ъобидуна социдун, лираббино ҳомидун. Садақаллоҳу ваъдаҳ ва насара ъабдаҳ ва ҳазама-л-аҳзоба вахдаҳ*». (Саҳехи Бухорӣ, 1797, 2995, 3084, 4116, 6385).

<sup>2</sup> Дар ривояте аз Ҷобир (р) омадааст: «(Дар сафарҳо) вақте ба баландие мебаромадем, такбир мегуфтем ва вақте рӯ ба нишебӣ мениҳодем, тасбеҳ мегуфтем». (Саҳехи Бухорӣ, 2993, 2994).

<sup>3</sup> Ривоят шудааст, ки: «Чабраил дар соате ба расули Худо (с) ваъдаи мулоқот намуд, вале аз он вакт дер кард. Ин таъхира ў ба он Ҳазрат (с) вазнин омад. Паёмбар (с) берун баромад ва Чабраилро дид, ки дар неши дар истодааст. Гуфт: *Чаро дер кардӣ ва ба хона намедароӣ?* Гуфт: *Дар хонаат саге аст ва мо ба хонае, ки дар он саг ва ё сурате бошад, намедароем*». (Саҳехи Бухорӣ, 3227, 5960; Саҳехи Муслим, (2104)-81; Сунани Ибни Моча, 3651).

Ин ҳадис дар ривоятҳои дигар бо тафсили бештаре омадааст. «Он сагбача аз Ҳасан ва ё Ҳусайн буда, ба зери либосовези онҳо дар хонаи он Ҳазрат (с) даромадааст. Пас аз он амр кард ва онро берун карданд». (Сунани Абӯдовуд, 4158; Сунани Тирмизӣ, 2806; Сунани Насой, 5380).

Илова бар ин, дар ривояти сахехе омадааст, ки: «Фариштагон ба хонае, ки дар он саг ва ё сурате бошад, намедароянд». Саҳехи Бухорӣ, 3225, 3322, 4002, 5949; Саҳехи Муслим, 5481 (2106)-83, 5482 (...)-84; Сунани Тирмизӣ, 2804; Сунани Насой, 4293, 5362, 5363; Сунани Ибни Моча, 3649, 3650).

бошад.

**13.** Гоҳе пиёда биравад ва ба ҳайвон навбати истироҳат дихад.

**14.** Дар хабар аст, ки вақте савора (мусофири) машғули ёди Худо бошад, фаришта ҳамроҳи ўст ва чун аз ёди Худояш ба чизи дигаре машғул гардид, шайтон рафиқи ўбошад.

**15.** Вақте мусофири ба ҷое фуруд омад, мустаҳаб аст, ду ракъат намоз бигузорад, он гоҳ ин дуъоро бихонад: «*Аъузу би қалимоти-л-лоҳи-т-томмоти мин шарри мо ҳалақ*». «*Ба қалимоти комили Худо аз шарру бадии ҳар он чи оғаридааст, паноҳ мебарам*».<sup>1</sup>

**16.** Вақте шаб даромад, ин дуъоро бихонад: «*Ё арзу, раббӣ ва раббуки-л-лоҳ, Аъузу биллоҳи мин шаррики ва шарри мо ҳулиқа фик ва шарри мо дабба Ҷалайки, Аъузу биллоҳи мин шарри сокини-л-балад ва мин шарри волидин ва мо валад*».

«Эй сарзами! Парвардигори ҳар дуямон Аллоҳ аст. Ба Худо паноҳ мебарам аз бадии ту ва ҳар он чи дар ту оғарида шуда ва ҳарчи дар болои ту дар ҳоли ҷунбиши аст (ҳар ҷунбанде, ки дар болои ту дар ҳаракат аст). Ба Худо паноҳ мебарам аз шарри бошандай ин сарзамин ва аз шарри ҳар зоянда ва ҳарчи бизод».<sup>2</sup>

**17.** Ҳангоме ба субҳ расид, ин дуъоро бихонад: «*Самъиа сомиъун биҳамдиллоҳи ва ниъматиҳи ва ҳусни балоиҳи Ҷалайно. Раббано соҳибно ва афзил Ҷалайно ӯзи зан биллоҳи мина-н-нор*».

«Бошиад, ки шунаванде бишнавад ва шоҳиде гувоҳӣ дижад ба сипосгузории Аллоҳ ва ба неъмату озмоши некаш бар мо. Парвардигоро! Бо мо ҳамроҳ бош ва фазли хешро бар

<sup>1</sup> Паёмбар (с) мефармояд: «*Касе дар манзиле фурӯд ояд ва: Аъузу бикалимотиллоҳи... (дуъои мазкур)-ро бигўяд, то вақте дар он манзил аст, чизе ба вай зарар намерасонад*». (Саҳехи Муслим, 6817 (2708)-54, 6818 (2708)-55; Сунани Тирмизӣ, 3437; Сунани Ибни Моча, 3547).

<sup>2</sup> Сунани Абӯдовуд, 2603.

*мо бинех, дар ҳоле ки ба Худо паноҳбарандаем аз оташ».*<sup>1</sup>

**18.** Вақте аз дур он шаҳру диёреро, ки озими он ҷо буд, мушоҳида намояд, ин дуъоро бихонад: «*Аллоҳумма, рабба-с-самовоти-с-сабъи ва мо азлална, ва рабба-л-арази-на-с-сабъи ва мо ақлална, ва рабба-ш-шайотини ва мо аз-лална ва рабба-р-риёҳи ва мо зарайна, асъалука ҳайра ҳози-ҳи-л-қаряти ва ҳайра аҳлиҳо ва ҳайра мо фиҳо ва аъузу би-ка мин шарриҳо ва шарри аҳлиҳо ва шарри мо фиҳо».*

«Илоҳо! Эй Парвардигори осмонҳои ҳафтгона ва он чи бар вай соя афкандаанд ва эй Парвардигори заминҳои ҳафтгона ва он чи бар худ бардоштаанд ва эй Парвардигори шайтонҳо ва он чи бероҳ намудаанд ва эй Парвардигори бодҳо ва он чи парокандаанд, аз Ту ҳайри ин ободӣ, ҳайри бошандагонаш ва ҳайри он чиро ки дар он аст, меҳоҳам ва ба Ту аз шарри ин ободӣ, шарри бошандагонаш ва шарру бадии ҳар он чи дар он аст, паноҳ мебарам».<sup>2</sup>

**19.** Вақте меҳоҳад вориди он диёр ва ободӣ шавад, ба андозаи тобу тавони худ либосҳои хубу покиза пӯшад. Ҳангоми аз сафар баргаштанаш барои аҳлу аёл ва дӯстонаш тӯҳфаву ҳадяҳо овардан мустаҳаб аст.

**20.** Вақти бозгашт низ ҳамин ки аз канори нишебу фарозҳо бигзарад, дуъоҳои номбурдаро бихонад. Ин дуъоро низ бихонад: «*Ло илоҳа илла-л-лоҳу вахдаҳу ло шари-ка лаҳ, лаҳу-л-мулку ва лаҳу-л-ҳамд, юҳии ва юмиту ва ҳува ҳайюн ло ямут. Биядиҳи-л-хайр ва ҳува ъало қулли шайин қадир*».

«Нест маъбуде бар ҳак, магар Аллоҳи ягона ва бешарик. Аз Ӯст мулки ҳастӣ ва барои Ӯст ситоши; Зинда ме-гардонад (ҳаёт мебахшиад) ва мемиронад ва Ӯ худ ҳамеша зинда аст ва ҳаргиз намираад. Некӯй ба дасти Ӯст ва Ӯ бар ҳама чизе тавоност».

*«Оийбуна, тоибуна, ъобидуна, лираббино ҳомидуна. Садақа-л-лоҳу ваддаҳу ва насара ъабдаҳу ва ҳазама-л-аҳзо-*

<sup>1</sup> Саҳехи Муслим, (2718)-63; Сунани Абӯдовуд, 5086.

<sup>2</sup> Амалу-л-явми ва-л-лайлай Насоӣ, 543, 544. – С. 379, 380.

**ба ваҳдаҳу».** «Яъне, мо руҷӯйкунон, тавбакунон, ибодаткунон ва барои парвардигорамон ситоишкунон бозмегардем. Худо ба ваъдааш вафо кард ва банданаширо нусрат дод ва Ӯ худ аҳзоб (ҷамъҳои душман)-ро дар ҳам шикаст».<sup>1</sup>

**21.** Вақте ҷашмаш ба шаҳри ҳудаш афтод, ин дуъоро бихонад: «Аллоҳумма چъал лано биҳо қароран ва ризқан ҳасанан». «Парвардигоро! Оромии ва рӯзии неки моро дар он фароҳам овар».

**22.** Аз ногаҳон дохил шудан ба хона ва ба назди аҳлу аёли ҳуд пас аз сафарҳои тӯлонӣ манъ гардидааст. Вале агар пеш аз омадан ҳабар дода бошад ё сафар тӯлонӣ на-бошад, монеъе надорад.

**23.** Вақте мусоғир вориди шаҳр ё дехи ҷои зиндагонии ҳуд мегардад, бояд аввал ба масҷид биравад ва ду ракъат намоз бигузорад.

**24.** Бо истиқболкунандагон даст ба даст ва оғӯш ба оғӯш салом кардан мустаҳаб аст.

### Сафари шаръӣ ё сафаре, ки намоз дар он қаср ҳонда мешавад

Ин сафар бар се шарт бино ёфтааст:

**1.** Дурии он ба андозае бошад, ки пиёдагард дар зарфи се рӯз (аз рӯзҳои кӯтоҳи зимистон) он роҳро ба осонӣ тай намояд, гарчи ба воситаи васоили имрӯзӣ дар муддати кӯтоҳе паймуда шавад. Масофаи он ба ҳисоби километр тақрибан ҳафоду ҳашт (78) километр мебошад.

**2.** Аз ҳамон ибтидои мусоғират қасди паймудани ин миқдор масофаро дошта бошад, аммо агар қасди сафарааш аз ин миқдор камтар бошад, дар шумори ин қисм сафар (шаръӣ) дохил намешавад.

**3.** Вақте нияти сафар намуд, аз ҷои истиқоматаш бे-рун шавад. Ба маҳзи ният, агар аз ҷои сукунаташ хориҷ

<sup>1</sup> Дар поварақии қабл аз охири банди 9-уми «Вақтҳои бехтарин ва одобу дуъоҳои сафар» ба он ишора шуд.

нагардад, ҳанӯз ўро мусофири шаръӣ гуфта намешавад. Ҳамин ки аз ҷои зисти худ ҳориҷ گашт, дигар ҳоҳ дар боғистонҳои атроф бошад ё дар истгоҳи роҳи оҳан ва ё дар фурудгоҳи ҳавой, ахкоми сафар бар вай ҷорӣ мегарданд.

### **Микдори масофаи сафар**

Албатта, масофаи сафаре, ки ба он сафари шаръӣ гуфта мешавад, дар осор ва суханони паёмбар (с) бо се шабонарӯз муайян гардидааст ва ин ҳадди камтарин масофаест, ки андозаи замонии он муайян шудааст ва дар он саир ва ҳаракати миёнаи одами миёнаҳолу миёнарав дар рӯзҳои кӯтоҳи сол дар назар гирифта шудааст. Ин ҳаракат ва сайри шахси миёнарав аз кӯҳҳо то ҳамвориҳо фарқ мекунад. Бинобар ин, масофаи тайнамудаи ў дар кӯҳҳо ва роҳҳои душворгузар ҳатман камтар аз масофаест, ки дар ҳамвориҳо мепаймояд.

Имом Абӯҳанифа (рҳ) дар муайян намудани масофаи сафари шаръӣ воҳиди ченаки масофаи маъруфи сафарҳои он рӯзгорро асл дониста ва онро бо марҳала ва манзил андозагирий намудааст ва ҳар рӯзро як марҳала роҳ эътибор кардааст.

Фақеҳон ва коршиносони мутааххири фиқҳи исломӣ фарсанг ва милро дар муайян намудани масофаи сафар ба кор бурдаанд. Вале аз он ҷо, ки ин воҳидҳои ченаки масофа бинобар эътиборҳои маҳсус ва аз давра то даврае каму беш фарқ мекунанд, дар баргардон ва бароварди онҳо ба миқёси маъмулии имрӯза – километр тафовутҳое дида мешавад.

Инак, таҳқиқи мавзӯъро ба таври хулоса аз «Маҳмуду-л-фатово» барои шумо накл менамоем:

Масофаи сафари шаръӣ дар назди ҷумҳури имомони ҷаҳонгона 48 мили шаръист. 48 мил дар назди ҷумҳури ғайри ҳанафиён бо ҳаштоду ҳафт километру ҳафтсаду ҷор (87704) метр (такрибан 88 км) баробар мебошад ва дар назди ҳанафиён ба 77248 метр баробар аст, ки қавли мӯъ-

тамад дар назди онҳо ҳамин аст.

Муфтӣ Рашид Аҳмад дар рисолае бо номи «Замимаи қавли азҳар дар таҳқики масофаи сафар» ин масъаларо мавриди баҳсу таҳқиқ қарор дода, қавле, ки дар таъйини масофаи сафар бар он фатвост, (77/248) ҳафтоду ҳафт километру дусаду чилу ҳашт метр таҳрир намудааст.

Барои огоҳии бештар аз микдори масофаи қаблии сафар дар назди донишмандон адади онҳоро ба тартиби зер меоварем:

### *Масофаи қаср:*

1. Дар Фиқҳи исломӣ: дар назди гайри ҳанафиён: 89 км.<sup>1</sup>
2. Дар Аҳсану-л-фатово, қавли аввал: 98 км. 752 м.  
Дар Аҳсану-л-фатово, қавли дуюм: 98 км. 784 м.  
Дар Аҳсану-л-фатово, қавли сеюм: 82 км. 296 м.
3. Қавли охир ва мӯътамад: 77 км. 248 м.<sup>2</sup>

Сафаре, ки камтарин муддати он се шабонарӯз ва ё масофаи 78 км-ро дар бар гирад, он сафари шаръӣ номида мешавад, ки аҳком ва сабукиҳои хосе аз ҷониби шариат, аз қабили қасри намозҳои ҷаҳорракъатӣ, фурсати масҳи сешабонарӯза бар масҳиҳо, ҳориҷ шудани зан ҳамроҳи маҳрам, сокит шудани рӯзai моҳи Рамазон ва қурбонӣ ва гайра ба он тааллук мегиранд.

Ин аҳком ва сабукиҳо ба сафаре, ки камтар аз ин микдор бошад, тааллук намегиранд ва ба он дар исти-лоҳоти фиқҳӣ сафари шаръӣ гуфта намешавад. Зоро он сафар ҳанӯз аз доираи сафарҳое, ки боиси ранҷу сахти-ҳо мегарданд, поинтар мебошад. Аммо аз назари моҳият метавонад дар ҷорҷӯбаи муқаррароти шариат сурат бигирад.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Доктор Вахба Зухайлӣ, Алғиқҳу-л-исломӣ ва адиллатуҳу. – Ч. 2. – С. 1343. – Димишқ, 1428 ҳ. (2007). Минбаъд: Фиқҳи исломӣ.

<sup>2</sup> «Маҳмуду-л-фатово». – Ч. 1. – С. 216-220.

<sup>3</sup> Паёмбар (с) мефармояд: «*Сафар порае аз азоб аст, ки яке аз шумо (мусоғир)-ро аз ҳӯрдану нӯшидан ва хобаш боз медорад. Пас вакте ҳавас (ва кор)-аширо анҷом дод, ҳарчи зудтар ба сӯи аҳлаи баргардад.*» (Саҳехи Бухорӣ, 1804, 3001, 5429).

## Намози мусофири

Намозгузор бояд дар сафар фарзҳои чахорракъатиро ду ракъат, яъне қаср (кӯтоҳ) ба ҷо оварад, ба шарти он ки аз шаҳр ё дехаи худ берун омада ва қасд кунад, ки фосилаи роҳи серӯзаро мепаймояд. Дар паймудани роҳи серӯза ҳаракати миёнаҳолу одӣ, на шитобу тезӣ ва сусту оҳистагӣ дар назар гирифта шудааст. Дар хушӯй сайри пиёдарав ё шутур миёнаҳол ба шумор меравад. Дар кӯҳҳо миқдоре, ки муносиб ба роҳ рафтани дар он аст ва дар дарё ҳаракати киштӣ дар ҳоли мӯътадил будани бод эътибор карда мешавад.

Масофае, ки бо сайр (паймоиш)-и шахси миёнаҳол дар муддати се рӯз паймуда мешавад, агар онро ба василаи асп ва ё мошин ва қатора (поезд) ва ё ҳавопаймо дар муддати андаке бипаймояд ҳам, намозашро қаср (кӯтоҳ) меҳонад.

Меъёр дар паймудани роҳи серӯза он аст, ки фақат рӯзона роҳ биравад, ҳарчанд то заволи офтоб бошад ва шарт нест ҳар се рӯз то шаб роҳ бипаймояд.

Мусофири то вакте намозашро қаср меҳонад, ки боз ба шаҳри худ доҳил шавад ва ё ин ки муддати понздаҳ рӯз дар як шаҳр ва ё дехае нияти иқомат намояд.<sup>1</sup> Пас агар

<sup>1</sup> Дар бораи камтарин муддате, ки нияти иқомат дар он дуруст мегардад, дар миёни мактабҳои фиқҳӣ назарҳои гуногуне вучуд дорад. Исҳоқ бо истинод ба ҳадиси Ибни Аббос (р) камтарин муддати нияти иқоматро дар сафар нуздаҳ рӯз ва Авзоъӣ дувоздаҳ рӯз медонад. Имом Молик (рҳ), имом Шофеъӣ (рҳ) ва имом Аҳмад (рҳ) камтарин муддати нияти иқоматро чор рӯз гуфтаанд. Суфёни Саврӣ ва бузургони аҳноф онро понздаҳ рӯз эътибор кардаанд.

Аз Ибни Умар (р) ривоят шудааст, ки: «*Касе понздаҳ рӯз нияти иқомат намояд, намозҳояшро пурра бихонад*». (Сунани Тирмизӣ, 548). Аз Ибни Аббос (р) низ ривояте ба ҳамин маъно дар Ҷомеъулмасониди Абӯҳанифа (404: 1) омадааст. Ин ривояти Ибни Умар (р) ва Ибни Аббос (р)-ро Зайлаъӣ дар «Насбу-р-роя», Ибни Ҳачар дар «Дироя», (С. 129), Айнӣ дар «Умда», (Ч. 3. – С. 530), Шавконӣ дар «Найл», (Ч. 3. – С. 85) ва Зарқонӣ дар шарҳи «Муваттаъ» таъйид намудаанд. (Эълоу-с-сунан. – Ч. 3, баҳши 3. – С. 299).

нияти иқоматро дар муддати понздаҳ рӯз дар ду шахри гуногун кунад, намозашро қаср меҳонад.

Хайманишинон метавонанд дар саҳро ва биёбон нияти иқомат намоянд. Коргарон ва ҳайати идории (экипажи) киштихое, ки ҳамеша дар ҳоли мусофирикашонӣ ва ё боркашонию мусофирират ҳастанд ва бо аҳлу аёли худ дар ҳучрае аз он ба сар мебаранд, он киштӣ ба манзалаи хонаи онҳост, намозро доим пурра мегузоранд, ба монанди сахронишинони қӯчманҷӣ. Вале агар дар берун хона дошта бошанд ва гоҳ-гоҳе ба он баргарданд, дар ин сурат дар тамоми муддате, ки дар сафар ҳастанд, намозҳояшонро қаср меҳонанд.

Ҳар гоҳ лашкари ислом дохили сарзамини душман гардад ва ё дар мавзеъе богиёнро (саркашоне, ки бар имоми мусалмонон зид баромадаанд) муҳосира намояд, намозашонро қаср меҳонанд, ҳарчанд нияти иқомат ва мондан дар он чоро дар муддати понздаҳ рӯз ва ё бештар аз он карда бошанд.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Аз расули Худо (с) ва саҳобагони киром дар ин бора ривоятҳои зиёде ворид шудааст. Аз ҷумла, аз Ҷобир (р) ривоят шудааст, ки: «*Расули Худо (с) дар Табӯк бист рӯз боқӣ монд, дар ҳоле ки намозро (дар ин муддат) қаср меҳонд*». (Сунани Абӯдовуд, 1235; Сунани Куброи Байҳақӣ, 5574. Ҷ. 4. – С. 355; Саҳехи Ибни Ҳиббон, 2749, 2752. Ҷ. 6. – С. 456, 459; Муснади имом Аҳмад, 13726. Ҷ. 4. – С. 220; Мусаннафи Абдурраззоқ, 4335. Ҷ. 2. – С. 532).

Наср ибни Имрон мефармояд, ки ба Ибни Аббос гуфтам: «*Мо дар Ҳуросон дар газо муддати дарозе боқӣ мемонем, пас (дар бораи намоз дар ин муддат) чӣ мефармой?* Гуфт: (*Намозатро*) ду ракъатӣ (яъне қаср) бигузор, агар даҳ сол ҳам боқӣ монӣ». (Мусаннафи Ибни Абӯшайба, 8. Ҷ. 2. – С. 341).

Аз Ибни Умар (р) низ ривоят шудааст, ки: «*Мо дар газое дар Озарбойҷон будем, ки муддати шаши моҳ барфбандон шуд. Намозро (дар ин муддат) ду ракъатӣ (қаср) меҳондем*». (Сунани Куброи Байҳақӣ, 5577. Ҷ. 4. – С. 356). Навайй дар «Хулоса» исноди онро бар шарти Шайхайн гуфтааст. Ибни Ҳаҷар низ дар «Дироя» исноди онро саҳех гуфтааст. (Эълоу-с-сунан. – Ҷ. 3, баҳши 3-юм. – С. 307).

Аз ин ривоятҳо бармеояд, ки лашкари ислом дар сарзамини душман ҷанд муддате боқӣ монад, намозро қаср мегузорад, ҳарчанд барояшон

Мусофире, ки нияти иқомат ва боқӣ мондан дар як чоро ба муддати понздаҳ рӯз надошта бошад, намозашро қаср меҳонад, ҳарчанд солҳо дар ҳоли мусофират ба сар барад.<sup>1</sup>

Барои мусофири қаср хондани фарзҳои чаҳорракъатӣ (пешин, аср ва хуфтан) воҷиб аст ва набояд онро пурра бихонад.<sup>2</sup> Агар онро пурра хонад, яъне ҳар чаҳор ракъати

маълум бошад, ки муддати зиёде дар он ҷо боқӣ мемонанд. Сарзамини душманро дар ин ҳолат «дору-л-ҳарб» мегӯянд, ки он ба вазъи ҷанг ва ё сулху ҷанг вобастагӣ дорад. Зеро бақои доимӣ ва пешбинии вазъи оянда дар он номумкин аст.

Вале набояд инро бо сарзаминҳои дигаре, ки мусалмонон дар он ҷойҳо ба сурати ақаллиятҳои динӣ зиндагӣ мекунанд ва дар вазъи ҷанг бо коғирон қарор надоранд, як донист ва дар он ҷойҳо низ нияти иқоматро нодуруст гуфт. Ба монанди аксари қишварҳои қуфр, ки дар онҳо аз қадим ақаллиятҳои қалони мусалмон зиндагӣ мекунанд.

<sup>1</sup> Тирмизӣ мефармояд: «*Аҳли илм бар ин нукта иттифоқи назар доранд, ки мусофири то вакте нияти иқомат нақунад, намозашро қаср меҳонад, ҳарчанд бар вай солҳо бигзарад*». (Сунани Тирмизӣ, шарҳи ҳадиси 548).

<sup>2</sup> Дар бораи воҷиб ва ё руҳсат (ҷоиз) будани қасри намозҳои ҷорракъата дар сафар дар миёни мактабҳои фиқҳӣ назарҳои гуногуне вучуд дорад. Аз ҷумла имом Шофеъӣ (рҳ) ва баъзе аҳли илм бо такя ба зоҳирӣ ояти қаср ва баъзе ривоятҳо онро ҷоиз донистаанд. Зеро дар оят мефармояд: «**Ва вакте дар рӯи замин ба сафар баромадед, бар шумо гуноҳе нест, ки намозро қаср намоед, агар аз фитнаи қасоне, ки коғир шудаанд, бим дошта бошед**». (Сураи Нисо, 4: 101).

Ҷӣ тавре мебинем, оят қасрро воҷиб нагуфтааст, балки мефармояд, ки он барои шумо ҷоиз мебошад ва он бар шумо гуноҳе надорад. Он ҳам ба шарте ҷоиз аст, ки аз коғирон ҳавфи фитна дошта бошед.

Вале назари бузургони ҳанафӣ ва аксари аҳли салаф бар он аст, ки қасри намозҳои ҷорракъата дар сафарҳо воҷиб мебошад ва ин аз мувозабати расули Ҳудо (с) ва аксари саҳобагони киром бар қасри он собит мешавад. Ибни Умар (р) мефармояд: «*Дар сафар ҳамроҳ ва ҳамсӯҳбати расули Ҳудо (с) будам. Он Ҳазрат (с) дар ҳеч сафаре аз ду ракъат зиёд намехонд. Бо Абӯбакр, Умар ва Усмон (низ дар сафарҳо) ҳамроҳӣ доштам. (Онҳо низ ҷунин мекарданд)*». (Саҳехи Бухорӣ, 1102).

Дар ривояти дигар аз Ҳафс ибни Осим омадааст, ки дар сафаре ҳамроҳи Ибни Умар будем. (Дар роҳ) бо мо намоз гузорид ва вакте ба сӯи қавм баргашт, дид, ки мардуме (хеста) намоз мегузоранд. Пурсид: Онҳо

онро хонад, намозаш ба шарти он ки дар қаъдаи аввал нишаста бошад, дуруст аст. Танҳо ин ки чун тарки воҷиб намудааст, гунахкор шуда, намозаш макрӯҳ ҳоҳад буд ва ду ракъати он нафл ҳисоб мешавад. Вале агар дар қаъдаи аввал нанишаста бошад, намози фарзаш ботил мегардад ва бояд онро аз сар ҳонад.

Ҳар гоҳ мусоғир дар намози вақтӣ ба муқим иқтидо кунад, намозашро бо пайравӣ аз имоми муқим пурра меҳонад, vale дар ғайри намози вақтӣ, яъне дар намозҳои қазоӣ, иқтидо кардани мусоғир ба муқим ҷоиз нест.

Иқтидиои муқим ба мусоғир, чи дар намозҳои вақтӣ ва чи дар ғайри он, саҳех аст. Аммо мусоғир, вақте имом мешавад, бояд ба муқтадии муқим ҳабар дихад, ки «ман

чӣ кор мекунанд? Гуфтам: Намоз мегузоранд. Гуфт: Агар намозе мегузаштам, ҳамон чор ракъат (фарз)-ро пурра мекардам!.

Он гоҳ фармуд: «Эй бародарзодаам, расули Ҳудо (с)-ро дар сафар ҳамроҳӣ кардам. Он Ҳазрат (с) (дар сафар) аз ду ракъат зиёд намегузашт, то он ки Ҳудои азза ва ҷал(л) ўро қабз намуд. Бо Абӯбакр ҳамроҳӣ доштам. Вай аз ду ракъат зиёд намегузашт, то он ки Ҳудованди азза ва ҷал(л) ўро қабз кард. Бо Умар ҳамроҳӣ доштам. Вай низ (он намозҳоро) аз ду ракъат зиёд намегузорид, то он ки Ҳудои азза ва ҷал(л) ўро низ қабз кард ва бо Ӯсмон низ ҳамроҳӣ доштам. Вай ҳам (намозҳои ҷорракъатаро) аз ду ракъат зиёд намегузорид, то он ки Ҳудои азза ва ҷал(л) ўро ҳам қабз кард. Ҳудои азза ва ҷал(л) фармудааст: «Барои шумо дар (ҳаётӣ) расули Ҳудо намунаи неке вучӯд дорад». (Саҳехи Бухорӣ, 1101; Саҳехи Муслим, 1577 (689)-8, 1578 (...)-9; Сунани Абӯдовуд, 1223; Сунани Насой, 1457; Сунани Ибни Моча, 1071).

Пайваста қаср ҳондани расули Ҳудо (с) ва саҳобагони киром намозҳои ҷорракъатаро дар сафарҳо далели вучуби қаср ба шумор меравад. Дар ривояти дигар омадааст, ки: Яъло ибни Умайя аз Умар (р) пурсид: Ҳудованд қасрро дар оят ба ҳолати ҳавф аз фитнаи коғирон во-баста ва машрут донистааст. Ҳоло, ки мардум эмин гаштаанд, дигар чаро қаср меконанд?

Гуфт: Ман низ аз ин оят ба монанди ту тааҷҷуб намудам ва расули Ҳудо (с)-ро дар бораи он пурсидам. Фармуд: *(Он) садақаест, ки Ҳудо онро ба шумо додааст. Пас садақаи ўро бипазиред*. (Саҳехи Муслим, 1574 (686)-4). Яъне соқит намудани ду ракъати охири намозҳои ҷорракъата дар сафарҳо садақаест, ки Ҳудо ба мусалмонон ато намудааст, онҳо набояд онро рад намоянд.

мусоғир ҳастам, шумо намозатонро турра намоед» ва байд аз он ки имоми мусоғир дар ракъати дуюм салом медиҳад, муқим бархоста, намозашро турра намояд.

## **Баъзе масоили сафар ва мусоғир**

**1.** Агар дар ибтидои вақт муқим бошад ва пеш аз хондани намоз ба сафар барояд, ин намозашро мусоғирона бихонад. Ҳамчунин, агар дар аввали вақт мусоғир бошад ва пеш аз хондани намоз муқим гардад, намозашро муқимона бихонад.

**2.** Агар истгоҳи роҳи оҳан ва ё фурӯдгоҳи ҳавоӣ аз шаҳр берун чой гирифта бошанд, мусоғир дар рафтгу баргашт дар он чойҳо намозашро мусоғирона мегузорад.

**3.** Мусоғир агар дар чои мутмайн бошад, суннатҳои муаккадаро бигузорад, vale агар шитоб дошта бошад, ки аз қатора, мошин ва ё ҳамроҳонаш дер намонад, дар ин сурат метавонад суннатҳоро тарқ намояд.

**4.** Мусоғир бо чаҳор чиз муқим мегардад: 1. Ин ки дар чое, ки қобили суқунат ва дорои шароити буду бош аст, нияти понздаҳрӯза иқомат намояд. 2. Ё ин ки нияти иқоматро ба тариқи тобеъият пайдо кунад. Ба воситаи нияти иқомати шавҳар, ҳӯҷаин ва фармондехи лашкар зан, гулом ва сарбозон муқим мегарданд, ҳарчанд худи онҳо нияти иқомат накарда бошанд. 3. Дохил шудан ба ватани аслий. 4. Қасди баргашт аз чое, ки ҳанӯз ба масофаи сафар нарасидааст. Масалан, қасди маконеро дошт, ки аз ватанаш то он ҷо шонздаҳ фарсанг роҳ буд, vale ба он ҷо нарасида, аз ҳашт фарсангӣ баргашт.

### **5. Иқомат аз чаҳор баҳш ба вучӯд меояд:**

а) Ният. Бе ният ҳеч мусоғире муқим намегардад, агарчи тамоми муддат дар як чой бимонад. Масалан, агар шахсе вориди шаҳре гардад ва ҳар рӯз аз он шаҳр қасди рафтсанро дошта бошад, vale бар асари пешомаде (ходиса ва амре) натавонад берун равад ва ба ҳамин ҳол чандин

моҳ ё сол дар он шаҳр боқӣ монад, вай дар тамоми ин муддат шаръян мусофири аст ва ҳеч гоҳ муқим намегардад. Зоро нияти онро накардааст.

б) Муддати иқомат, ки камтарин ҳадди он понздаҳ рӯз аст. Агар аз ин муддат камтар нияти иқомат намояд, муқим намегардад.

в) Дар як ҷой мондани понздаҳ рӯзро қасд намояд. Агар нияти тавакқуфи понздаҳрӯзаро дар дехоти гуногун дошта бошад, муқим намегардад. Вале ноҳияҳои гуногуни як шаҳр ҳукми як ҷойро доранд.

г) Нияти иқомат дар ҷое намояд, ки одатан ва урған қобили сукунат бошад. Бинобар ин, нияти иқомат дар биёбон, ҷангали, киштӣ ва ҳавопаймо ҷоиз нест ва бо ин гуна нияти мусофири муқим намегардад.

**6.** Хонабадӯшон ва саҳронишинони қӯчманҷӣ ҳамон хаймаҳо ва хонаҳои нимкорае, ки доранд, барояшон ҷои иқомат ба шумор мераванд ва бояд ҳамеша намозро пурра бихонанд, зоро бо нияти мусофирират сафар намекунанд, балки танҳо аз як ҷашмаи об ба ҷашмаи дигар, аз як дара ба дараи дигар ва аз як деху ҷароғоҳ ба ҷои дигар мераванд. Вале агар онҳо низ бо нияти мусофирират озими сафар шаванд, мусофири дониста мешаванд ва аҳкоми сафар бар онҳо татбиқ мейбанд.

**7.** Шахсоне, ки ба воситай тобеъият муқим мегарданд, ба монанди сарбозон ва аёл, вақте муқим мегарданд, ки аз нияти фармондех ва шавҳари худ огоҳ шаванд. Пеш аз огоҳӣ мусофири ба шумор мераванд.

**8.** Яке аз шартҳои ин навъ сафар доштани салоҳияти мустақилона сафар намудан аст. Шахсоне, ки аз чунин салоҳият маҳрум мебошанд, ба монанди зан, хидматгор, сарбоз ва гайра ҳеч гоҳ нияти сафари онҳо эътибор намешавад. Онҳо дар сафару иқомат тобеъи нияти шавҳар, мавло ва фармондехи худ мебошанд.

## Ахкоми гуногуни намози мусофири

Ҳар гоҳ мусофирие муқим гардад ва бихоҳад намозҳои дар сафар қазошударо адо намояд, бояд фарзҳои пешину аср ва хуфтанро қаср бихонад ва ҳамин тавр, агар дар сафар бихоҳад намозҳоеро, ки дар ҳоли иқомат қазо шудааст, ба ҷо оварад, бояд намозҳои зикршударо пурра бихонад:

Қаср хондани фарзҳои чорракъатӣ барои ҳар мусофирие, агарчи барои корҳои номашрӯъ ва гуноҳ, ба монанди дуздӣ ва роҳзаний сафар карда бошад ҳам, лозим аст.

### Ватан қучост?

**1.** Ватани аслӣ ҷоест, ки инсон барои истиқомат ва зиндагии худ ва аҳлу аёлаш ихтиёр мекунад, ҳоҳ дар он ҷо ба дунё омада бошад ё не, зодгоҳаш набошад, балки дар он ҷо зан гирифта ва ё коре пайдо намуда, қасди истиқомат намояд.

**2.** Шахсе дар ватани аслиаш, ки дар он ба дунё омадааст, муддате ба сар бурда ва баъд ҳамроҳ бо аҳлу аёлаш ба ҷои дигаре бикӯчад ва он ҷоро барои истиқомат ва зиндагӣ баргузинад, он ҷо ҳам ватани аслии ўроҳад буд. Дигар ватани аслиаш **аз** ватани қаблӣ ба ҷои зисти наваш табдил меёбад.

Агар инсон бидуни қасди истиқомат дар ҷое муддате ҳар ҷанд дароз бимонад, он ҷо ватани иқомат ҳисоб мешавад, на ватани аслӣ, монанди донишҷӯе, ки муддате барои таҳсил дар шаҳре мемонад.

Ватани аслӣ танҳо ба ватани аслӣ ботил (бекор) мешавад. Масалан, шахсе аз зодгоҳаш ба шаҳри дигаре кӯчида, он ҷоро барои худ ватан ихтиёр мекунад. Пас ҳар гоҳ ба ватани аввалини худ бираవад, мусофири аст.

Ватани аслӣ ба ватани иқомат ботил намешавад. Масалан, донишҷӯе, ки барои таҳсил дар шаҳре муддате боқӣ мондааст, ҳар гоҳ ба ватани аслии худ, ҳарчанд барои муддати кӯтоҳе ҳам, биёяд, мусофири нест ва бояд намошро пурра бихонад.

Ватани иқомат ба ватани иқоматии дигар ва низ бо сафар намудан ботил мешавад ва ҳамчунин ватани иқомат ба ватани аслӣ ҳам ботил хоҳад шуд.

**Ватан аз лиҳози шаръӣ се қисм аст:**

- а) Ватани аслӣ, ки баёни он гузашт.
- б) Ватани иқоматӣ.
- в) Ватани сукунати гузаро.

1) Ин нуктаро низ дар бораи ватани аслӣ меафзоем, ки он ҳамон гуна ки дидем, метавонад як чой бошад ва ба макони нав табдил ёбад, ҳамчунин метавонад чанд чой бошад. Масалан, шахсе дар шаҳрҳои гуногуне чанд зан дорад, ки дар он шаҳрҳо зиндагӣ мекунанд ва муқими ҳамон ҷойхоянд. Ҳамаи ин шаҳрҳо барои шавҳар ватани аслӣ ба шумор меоянд ва ба маҳзи дохил шудан ба яке аз онҳо муқим мегардад.

Агар падару модар ва хешовандони шахс дар шаҳре зиндагонӣ кунанд ва аҳлу аёлаш дар шаҳри дигаре, ватани аслии он шахс ҳамон шаҳрест, ки аҳлу аёлаш дар он ҷо зиндагонӣ мекунанд.

2) Ватани иқоматӣ иборат аз ҷоест, ки мусоғир дар он ҷо нияти понздаҳрӯза иқомат ва ё бештар аз онро намояд.

3) Ватани сукунати гузаро ҷоест, ки мусоғир қасди иқомати камтар аз понздаҳ рӯзро дар он бинамояд.

Ҳар ду навъи ватани аслӣ ва ватани иқоматӣ бо фароҳам омадани шароити хосси худ ва ният ҳукм (статус)-и худро пайдо мекунанд. Дар ватани аслӣ нияти зисти муваққат ва сипас баргашт шарт аст. Камтарин муддати зисти муваққатӣ понздаҳ рӯз мебошад. Агар шахсе солиёни дароз ҳамроҳ бо аҳлу аёлаш дар ҷо ба сар барад, чун нияти оқибат баргаштанро аз он ҷой дошта ва зиндагии якумраро қасд надошта бошад, боз ҳам он ҷо ватани аслиаш намегардад.

Ҳукми ватани аслӣ он аст, ки ҳамеша намозашро дар он комил (пурра) ба ҷой меоварад;

Хўкми ватани иқоматӣ низ он аст, ки то замоне ки дар он ҷо муқим аст, намозашро пурра мегузорад ва ҳамин ки барои тай кардани масофаи сафари шаръӣ аз он ҷо берун шуд, мусофири мегардад. Нияти иқоматаш бекор (ботил) гашта, намозашро мусофириона ба ҷой меоварад. Агар дубора ба ватани иқоматиаш баргардад, нияти иқомати нав лозим меояд, яъне сафари шаръӣ нияти иқомат ва ватани иқоматиро бекор месозад;

Хўкми ватани сукунати гузаро он аст, ки бо вуҷуди будубошаш барои чанд муддате дар он ҷо, ҳамчунон мусофири боқӣ мемонад ва намозашро мусофириона ба ҷой меоварад.

### **Тафсили порае аз масоил ва аҳқоми таяммуми мусофири**

**1.** Агар шахсе аз сабаби набудани об тибқи меъёрҳо ва дастуроти муайянгардида, таяммум гирад ва савори мошин ё қатора (поезд) гардад, дар тӯли роҳ агар борҳо ҷашмаш ба ҷӯй ё нуқтаҳои об афтад ҳам, таяммумаш бо ин гуна дидани об намешиканад, зеро ба истеъмоли он қодир нест.

**2.** Агар дар истгоҳ қатора бозистод ва об ҳам мавҷуд буд, таяммумаш мешиканад, зеро об дар дастрасаш қарор гирифта ва ба истеъмоли он қодир гардидааст. Агар дар истгоҳ вузӯ нагирифт ва қатора ба роҳ баромад, дубора таяммум бигирад.

**3.** Агар зарфи обе барои вузӯ омода намуд ва зери миз гузошт, сипас обро фаромӯш намуда, таяммум гирифт ва намозашро бо таяммум ба ҷой овард, вале баъдтар об ба ёдаш омад, иъодай намоз воҷиб нест, агарчи вакт барои он боқӣ бошад. Агар зарфи обро болои миз дар рӯ ба рӯ-яш гузошта бошад ва онро фаромӯш кунад, он гоҳ бо таяммум намоз хонад, дар ин сурат, вакте об ба ёдаш мерасад, бояд вузӯ гирифта, намозашро иъода намояд.

**4.** Агар дар зарфе ба андозаи вузӯ об мавҷуд бошад,

вале ба гумони ин ки дар зарф обе нест, таяммум гирад ва намоз хонад, пас аз он маълум гардад, ки дар зарф об будааст, дар ин сурат вочиб аст вузӯ гирифта намозашро аз сар бихонад, хоҳ вақт боқӣ бошад, ё не.

**5.** Агар дар қатора голиби гумони мусофири ин бошад, ки дар истгоҳ об ба даст меояд ва вақт ҳам гуннчиоиш дорад, аммо бо вуҷуди ин таяммум намуда, намоз хонад, ҷоиз мебошад, вале беҳтар аст, ки он истгоҳро мунтазир гардад ва ба об бирасад.

**6.** Агар дар қатора таяммум гирад ва ба намоз шурӯй кунад, аммо пеш аз ҳатми намоз қатора ба истгоҳ расад, агар дар он ҷо наистад ё истад, аммо об ёфт нашавад, намозаш ҷоиз аст, вале агар об ёфт шавад ва бар истеъмоли он низ қудрат дошта бошад, намозаш ҷоиз намегардад. Бояд вузӯ гирифта, намозро аз сар бихонад.

**7.** Дар мусофирият агар шахс бими онро дошта бошад, ки чун ба дунболи таҳияи оби вузӯ шавад, мумкин аст бору бизоъаташ талаф ёбад ва касе ҳам пайдо намешавад, ки бо музд барояш об биёварад, дар ин сурат таяммум ҷоиз аст.

**8.** Бар гарду губоре, ки бар курси (нишаствоҳ)-ҳои қатора нишаастааст, таяммум гирифтани ҷоиз аст.

**9.** Вақте қатора дар ҳаракат бошад ҳам, хондани намоз ҷоиз аст. Вале дар ҳудуди имкон ва тавон беҳтар аст кӯшиш шавад ҳамин ки қатора дар истгоҳ таваққуф кард, фуруд ояд ва намозашро бо оромӣ ба ҷой оварад.

**10.** Дар ҳоли ҳаракати қатора беузр нишаста хондани намоз ҷоиз нест.

**11.** Рӯй овардан ба қибла дар мобайни қатора, чи дар ҳолати ҳаракат бошад, чи истода, лозим аст. Ин ҳама дар сурати имкон аст.

**12.** Агар имкони рӯй овардан ба қибла ва ё истода хондани намоз набошад, нишаста ва ба ҳар тараф, ки қодир бошад ва қатора ӯро бигардонад, намозашро бигузорад. Аммо дар оғози намоз кӯшиш намояд, то рӯяшро ба сӯи қибла намояд.

## Аҳкоми сафари баҳрӣ

Аҳкоми мусофирати баҳрӣ, ки бо киштӣ сурат мегирад, ҳамон аҳкоми сафари хушкӣ аст ва танҳо дар чанд маврид фарқ мекунад, ки баёнаш чунин аст:

**1.** Дар сафари заминӣ се рӯз мусофират, ба масофаи шонздаҳ фарсанг (78 километр) роҳ муайян ва андозагирий шудааст. Вале дар сафари баҳрӣ ва кӯҳ ин қадар масофат дар назар гирифта нашудааст, балки бояд мулоҳиза шавад, ки киштии миёнарав ҳангоми вазидани бодҳои мӯътадил дар зарфи се шабонарӯз чи қадар масофаро тай мекунад, ҳамон микдор масофаи қаср аст.

Ҳамчунин, дар сафари кӯҳ одами миёнаҳол ва миёнақувват дар зарфи се шабонарӯз чӣ андоза масофаро тай мекунад, дар ин ҷо низ ба ҳамин микдор масофа ҳукми қаср дода мешавад.

**2.** Дар киштӣ намозро бе узр нишаста ҳондан, ҷоиз нест, вале дар сурати узр метавонад намозашро нишаста бигузорад ва дар ҳар ҳол рӯй овардан ба қибла лозим аст.

## Аҳкоми сафари ҳавоӣ

Аҳкоми сафари ҳавоӣ ҳамон аҳкоми сафари заминӣ мебошанд. Гузоридани намоз дар ҳавопаймо то вақте дар саҳни фурӯдгоҳ қарор дошта бошад, ба монанди қатора (поезд) аст. Бо иттифоқ намоз дар он ҷоиз аст. Ва вақте ба парвоз даромад, бинобар саҳехтарин қавл (гуфта)-ҳо намоз дар ин ҳолат низ ҷоиз аст.

Агар дар ҳавопаймо намозро битавонад истода бигузорад, беҳтар аст ва дар гайри он намозро нишаста ба ҷой оварад.

Агар дар ҳавопаймо об бошад, вузӯ бигирад ва агар набошад, таяммум, ба шарти ҳавфи фавт гардидани вақти намоз пеш аз расидан ба мақсадгоҳ, ҷоиз аст.

Ҳамон ғуна ки дар қатораву киштӣ рӯй овардан ба қибла лозим мебошад, дар ҳавопаймо низ лозим аст. Агар

чиҳати қибла барои вай ва дигар мусофириони ҳамроҳ маълум набошад, таҳарро<sup>1</sup> намояд.

## Намозҳои суннат дар сафар

Дар бораи суннатҳои муаккада, яъне суннатҳое, ки ҳамроҳи (пеш ё баъд аз) фарзҳо хонда мешаванд ва ба онҳо суннатҳои равотиб низ мегӯянд, дар сафар осор ва ривоятҳои зиёде омадааст. Донишмандон онҳоро чунин бо ҳам татбиқ додаанд, ки суннатҳои муаккада дар он таъкиде, ки дар бораи онҳо гардидааст, таҳиф ба вучуд меояд ва бо ҳоли мусофири бештар бастагӣ доранд. Агар мусофирие вақти коғӣ дошта бошад ва бе эҷоди ҳеч гуна мушкилий ва машаққате барои худ ва ҳамроҳонаш битавонад суннатҳоро ба ҷо оварад, суннатҳоро беҳтар аст бихонад.

Вале агар вақти коғӣ надошта бошад ва ё ҳамроҳонаш шитоб дошта бошанд, суннатҳоро тарқ намояд ва аз миёни намозҳои суннат танҳо суннати бомдодро ба ҷо оварад, зеро таъкиди он ҳамчунон бар ҳоли худ боқӣ аст.<sup>2</sup>

## Ҷамъи байнӣ ду намоз

Худованд мефармояд:

إِنَّ الْمُصَلَّوَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِبَّاً مَوْقُوْنَا

**«Албатта, намоз барои мӯъминон фарзест бо вақтҳои муқарраргардида».**<sup>3</sup>

Ҷамъ намудани ду намоз дар як вақт ба ду сурат аст: ҷамъи феълӣ ва вақтӣ.

**Ҷамъи феълӣ:** он аст, ки намозгузор намози пешинро

<sup>1</sup> Таҳарро ва ё таҳаррӣ – ба маъни пас аз дикқату баррасӣ ва ба ҳарҷ додани кӯшиш дар ёфтани ҳақиқат ва ё ваҷҳи беҳтари коре, қасди он кор намудан аст. Ҷустуҷӯ кардан ҳақиқати коре.

<sup>2</sup> «Маҳмуду-л-фатово». – Ҷ. 1. – С. 257; Эълоу-с-сунан. – Ҷ. 2. – С. 289; Фатху-л-мулҳим. – Ҷ. 2. – С. 251.

<sup>3</sup> Сураи Нисо, 4: 103.

ба таъхир андохта, онро дар охири вақташ бигузорад ва намози асрро таъчилик намуда, дар аввали вақташ бигузорад. Ҳамчунин намози шомро дар охири вақти он ва намози хуфтанро дар аввали вақташ ба ҷо оварад. Чунин чамъро чамъи феълӣ мегӯянд, ки дар истилоҳи фақехон ба «ҷамъи сурӣ ё суварӣ», яъне ба зохир ва дар сурат маъруф мебошад.

Албатта, чунин чамъ намудани байни ду намоз дар шариат ҳеч мамнӯияте надорад, зеро ҳар намоз дар вақти ҳуд ба ҷо оварда мешавад ва танҳо дар зоҳир бо ҳам чамъ гардидаанд. Вале агар зарурате вучуд надошта бошад ва намозгузор фурсати кофӣ дар ихтиёр дошта бошад, ҳар намозеро дар вақти мустаҳабии он ба ҷо овардан беҳтар аст. Зеро дар сурати чамъи феълӣ намозҳо бâъзан аз вақтҳои мустаҳабии ҳуд берун мешаванд. Дар сафар, машғулияти саҳт, сардии ҳаво ва дигар заруратҳо чамъи сурӣ бе ҳеч гуна ҳараҷе ҷоиз мебошад.

**Ҷамъи вақтӣ** – он аст, ки намози як вақт ба вақти намози дигар оварда шавад ва ҳар ду намоз якҷоя дар як вақт гузорида шаванд. Намози асрро ба вақти намози пешин ва намози хуфтанро ба вақти намози шом оварда шавад, ки ба он «ҷамъи тақдим» гуфта мешавад. Ё намози пешинро ба вақти намози аср ва намози шомро ба вақти намози хуфтан бурда шавад, ки ин суратро «ҷамъи таъхир» мегӯянд. Чунин чамъро дар истилоҳи фақехон «ҷамъи ҳақиқӣ» мегӯянд.

Берун намудани як намоз аз вақти худаш ва ба ҷо овардани он дар вақти намози дигар бо ҳамроҳии он ки ба он «ҷамъи байни салотайн» гуфта мешавад, дар назди ҳаҷнафиён на дар сафар (ба ҷуз ҳаҷ) ва на дар ҳазар ҷоиз нест.

Ҷамъи ҳақиқӣ танҳо дар мавсими ҳаҷ барои ҳоҷиён суннат мебошад. Онҳо дар рӯзи Арафа намози асрро дар вақти намози пешин дар Арафот ҷамъи тақдим ва намози шомро дар вақти намози хуфтан дар Муздалифа ҷамъи таъхир менамоянд ва онҳоро ба сурати намози қаср ба ҷо меоваранд.

Дар назди дигар мазхабҳои исломӣ ҷамъи ҳақиқӣ, чи дар ҳаҷ бошад, чи дар сафарҳои дигар, ҷоиз аст.<sup>1</sup> Лозим ба ёдоварист, ки дар ҷамъи ҳақиқӣ низ риояи тартиби намозҳо, яъне аввал пешин баъд аср ва аввал шом баъд хуфтан зарурӣ аст.



ФИКХИ ИСЛОМИ

<sup>1</sup> Дар бораи ҷамъи ду намоз дар як вакт дар сафар ривоятҳои зиёде ворид шудааст, ки машоихи аҳноф онҳоро ба ҷамъи сурӣ ва зоҳирӣ ҳамл кардаанд. Аммо ҳамон тавре зикр шуд, ҳар кас метавонад намозҳои пешину аср ва шому хуфтанро ҳам дар сафар ва ҳам дар ҳазар дар зарурат ҷамъи зоҳирӣ намояд. Аз ҷониби шаръ дар ин кор ҳеч гуна монеъе вуҷуд надорад, вале ҷамъи ҳақиқиро танҳо дар сафари ҳаҷ суннат донистаанд.

## ***Фасли понздаҳум***

### **НАМОЗИ ЧУМЪА**

Яке аз иҷтимоъоти ҳафтагии мусалмонон намози чумъа мебошад ва намозгузорон дар рӯзи чумъа ба ҷой намози пешин намози чумъа меҳонанд. Ин намози бошукуҳ бар асоси китоби Худо фарз гардидааст, он ҷо, ки мефармояд:

يَتَائِفُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ  
 فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذِلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

«Эй қасоне, ки имон овардаед, вақте дар рӯзи чумъа барои намоз нидо (азон) дода шуд, ба сӯи зикри Худо бишитобед ва ҳариду фурӯшро (дар он лаҳзахо) канор бигузоред. Ин бароятон беҳтар аст, агар медониста бошед».<sup>1</sup>

Намози чумъа бар ҳар касе, ки дорои шароити зерин бошад, фарзи айн аст:

1. Болиг бошад.
2. Мард бошад.
3. Озод бошад.
4. Тандуруст бошад.
5. Бино бошад.
6. Муқим бошад.

Инҳо шартҳои фарз гардиданӣ намози чумъа мебошанд. Бинобар ин, намози чумъа бар ноболиг, зан, гулом, бемор, нобино ва мусоғир фарз нест.<sup>2</sup> Вале агар шахсони зикршуда

<sup>1</sup> Сураи Ҷумуъа, 62: 9.

<sup>2</sup> Паёмбар (с) мефармояд: «Намози чумъа ҳаққи воҷиб бар ҳар шахси мусалмон аст дар ҷамоат, ба истиснои ҷор нафар: банд (гулом), зан, кӯдак ва бемор». (Сунани Абӯдовуд, 1067).

хозир шаванд ва як чо бо мардум намози чумъаро бихонанд, ин намозашон ба чои фарзи пешин ҳисоб хоҳад шуд.

### **Шароити баргузории намози чумъа**

Иқома ва баргузории намози чумъа ба мавҷудияти шартҳои зерин вобаста аст, ки шартҳои дуруст гардидани баргузории намоз мебошанд:

#### ***Шарти аввал: Шаҳри калон.***

Намози чумъа бояд дар намозгоҳи шаҳри калон ё марказҳои маъмурӣ ва ҷамоати деҳот барпо гардад, бино-бар ин, ҳондани он дар деҳот ва рустоҳои хурд ҷоиз нест.

Шаҳри бузург ба шаҳре гуфта мешавад, ки масциди марказӣ ва калонтарини он ғунҷоиши ҳамаи намозгузарони он шаҳрро надошта бошад.

Дар финой шаҳри бузург ҳам барпо намудани намози чумъа дуруст аст ва финой шаҳр маконе аст, ки барои корҳои иҷтимоӣ мардуми он шаҳр омода карда шудааст, ба монанди маҳалли аспдавонӣ, майдонҳои варзишӣ, поёнай мусоифирбарӣ ва гайра.

#### ***Шарти дуюм: Султон.***

Намози чумъа тавассути ҳоким ва ё касе, ки ҳоким ӯро маъмур ба адой он кардааст, барпо мегардад.

#### ***Шарти сеюм: Вақт.***

Намози чумъа дар вақти намози пешин баргузор мегардад. Қабл аз вақти пешин ва ё баъд аз он дуруст нест.

#### ***Шарти чорум: Хутба.***

Хутба пеш аз намоз ва баъд аз дохил шудани вақти пешин ҳонда мешавад ва фарзи хутба ба гуфтани як таҳмид (*Алҳамду ліллаҳ*) ва ё (*Субҳоналлаҳ*) ва ё (*Ло илоҳа іллах*) адо мёёбад.

Тарзи ҳондани хутба ба ин тарик аст, ки имом истода ва пои ба таҳорат ду хутба меҳонад ва дар миёни ду хутба бояд андаке бинишинад.

***Шарти панчум: Чамоат.***

Намози чумъя бояд бо чамоат баргузор гардад ва ҳадди ақалли шумораи афроди чамоат се нафар ба гайри имом аст.

Агар чамоате ба имом иқтидо карда, дар вақти намоз баъд аз саҷда онро тарқ намоянд, имом чумъаро такмил намояд, vale агар пеш аз саҷда онро тарқ қунанд, намози чумъя ботил ҳоҳад шуд ва имом бояд намози пешинро бихонад.

***Шарти шашум: Иҷозати умумӣ.***

Иҷозаи умумӣ ва ҳамагонӣ ба ин тариқ сурат мегирад, ки дарвозаи масциди ҷомеъ ба рӯи мардуме, ки ба намози чумъя меоянд, кушода шавад ва барои дохил шудани онҳо монеае набошад. Бинобар ин, дар ҷое, ки барои оммаи мардум иҷозати вуруд набошад ва ё дар ҷое ба сурати пинҳонӣ гузоридани намози чумъя ҷоиз нест.

Ёдовар мешавем, ки шарти якум ва дуюм аз чумлаи шартҳои афзалияти баргузории намози чумъя мебошанд. Зеро бо мавҷудияти он ду шарт таассуроти маънавӣ ва ҳикматҳои иҷтимоии намози чумъя бештар зоҳир мешаванд. Агар ин ду шарт вучуд надошта бошанд ҳам, ба ҷой овардани намози чумъя фарз мебошад, vale бе мавҷудияти шартҳои дигар намоз дуруст намегардад.

**Тарзи хондани намози чумъя**

Рӯзи чумъя ду бор аzon гуфта мешавад. Бо азони аввал мардум ҳариду фурӯш ва дигар корҳои дунявии хешро тарқ карда, ба сӯи масцид мешитобанд. Канор гузоштани ҳариду фурӯш ва дигар корҳои зиндагӣ дар соати баргузории намози чумъя ва шитофтан ба сӯи намоз бар одамони дорони шароити баргузории он фарз мебошад. Касе бар хилофи ин амри илоҳӣ амал намояд, тарки фарз кардааст ва ба азоби Ҳудо гирифтор мегардад.

Сипас, имом ба минбар баромада, рӯ ба чамоат қарор

мегирад ва он гоҳ азони дуюм гуфта мешавад. Баъд аз он имом шурӯй ба хутба карда, ду хутба эрод менамояд ва дар миёни он ду андаке менишинад. Ҳар гоҳ хутбай дуюмро ба поён расонид, ду ракъати намози чумъаро бо чамоат ба ҷо меоварад.

### Аҳқоми намози чумъа

Макрӯҳ аст, ки рӯзи чумъа шахсони маъзур (гуломон, беморон, нобиноён ва мусофирон) ва зиндониён намози пешинро дар шаҳри бузург бо чамоат адо намоянд. Ҳамчунин макрӯҳ аст, ки дар ин рӯз одами ғайри маъзур, яъне дорои шароити баргузории намози чумъа, намози пешинро дар хонааш пеш аз чумъа бихонад. Агар баъд аз адои он (бо кароҳият) дар хонааш ба сӯи намози чумъа бишитобад, дар ҳоле ки имом ҳанӯз машғули хондани намози чумъа бошад, намози пешини ў ба муҷарради берун шудан аз хонааш, ботил мегардад, ҳарчанд ба намози чумъа нарасад.

Ҳар гоҳ намозгузор ба чамоати намози чумъа ҳангоми ташаҳҳуд ва ё саҷдаи саҳв ҳам, ки расад, бояд намози чумъаро ният карда, намозашро такмил намояд.

Ҳар гоҳ имом ба минбар баромада, машғули хондани хутба шавад, намозгузорон бояд рӯ ба рӯи имом бинишнанд ва воҷиб аст ба хутбаҳо гӯш диҳанд. Шунавандагон ҳангоми хондани хутбаҳо аз сухан гуфтан ва намоз хондан то охири хутбаҳо бипарҳезанд, зоро сухан гуфтан ва намоз хондан дар он вакът ҳаром аст.

Суннат аст, ки имом дар хутбаҳо нукоти зеринро ба-рои мардум зикр намояд:

1. Ҳамд ва санои илоҳиро ба ҷо оварад.
2. Бар паёмбари ислом (с) дуруду салом бифиристад.
3. Мардумро ба тарси Худо ва парҳез аз гуноҳон тавсия намояд.

Ҳамчунин, сазовор аст дар хутбаҳо ин матолибро ҳам бигӯяд:

**1.** Он чи мусалмонон дар зиндагӣ ва охират ба он ниёз доранд.

**2.** Мардумро ба он чи дар ҷаҳон мегузарарад ва ба суду зиёни мусалмонон аст, огоҳ кунад.

**3.** Аз масоили сиёсӣ ва иқтисодӣ, он чӣ ба истиқлол ва озодии онҳо даҳл дорад ва аз ҷигунағии муносибатҳои онҳо бо дигар миллатҳо сухан гӯяд.

**4.** Мусалмононро аз даҳолати давлатҳои ситамгару истеъморгар дар умури сиёсӣ ва иқтисодӣ, ки ба баҳракашӣ ва истисмори онон хотима меёбад, огоҳ кунад.

### Порае аз фазоили рӯзи ҷумъа

Паёмбари акрам (с) фамудааст, ки: «*Беҳтарин рӯзе, ки офтоб дар он тулӯй намудааст, рӯзи ҷумъа мебошад. Дар ҳамин рӯз Одам оഫарида шуда, дар ҳамин рӯз дохили биҳишт гардонида шуда ва дар ҳамин рӯз аз биҳишт берун оварда шудааст. Рӯзи қиёмат низ дар ҳамин рӯз воқеъ мешавад*».<sup>1</sup>

Имом Аҳмади Ҳанбал мефармояд: «Мартаба ва дараҷаи шаби ҷумъа аз баъзе ҷанбаҳо аз шаби қадр беҳтар аст, зеро дар ҳамин шаб паёмовари барҳаққи илоҳӣ – ҳазрати Муҳаммад (с) дар батни модар ҷилваафрӯз шуда ва ин инояти Ҳақ боиси ин ҳама хайру баракат гардидааст, ки онҳоро ҳадду ҳисобе нест».

Паёмбари акрам (с) фармудааст, ки: «*Дар рӯзи ҷумъа соате ва лаҳзаҳое мавҷуд аст, ки ҳар дуъо ва хоҳииши бандаш мӯъмин аз даргоҳи Ҳақ дар он иҷобат ва бароварда мегардад*».<sup>2</sup> Аммо ин соат ва лаҳзаҳои гуворо муайян нагар-

<sup>1</sup> Саҳехи Муслим, 1974 (854)-18; Сунани Абӯдовуд, 1046; Сунани Тирмизӣ, 488, 491. Дар охири яке аз ин ривоятҳо омадааст: «*Дар он рӯз соате вуҷуд дорад, ки агар намоз ва хостаи бандаш мӯъмин аз Ҳудо ба он мувоғиқ ояд, ҳатман, онро барояши ато мекунад*». Ин баҳши ҳадис дар «Саҳехи Бухорӣ» низ бо шумораи 935 ва дар «Саҳехи Муслим» бо шумораи 1966, (852)-13, 14, 15 зикр шудааст.

<sup>2</sup> Сунани Тирмизӣ, 490; Сунани Ибни Моча, 1137, 1138.

дида, то шахси мусалмон ва бандай мӯъмин тамоми лаҳзахо ва соатҳои ин рӯзро дар ҳолати таваҷҷӯҳи ба Худо ба сар бибарад.

### Одоби рӯзи чумъа

Аз он чо, ки рӯзи чумъа рӯзи озодӣ ва истироҳати ҳафтагии мусалмонон аст, дар он рӯз беҳтар аст бандай мӯъмин ба фикри корхое бошад, ки ба покизагию истироҳати баданӣ ва зебоиву латофати рӯҳӣ мусоидат меқунанд. Аз чумла: 1. Фусл намудан ва мӯи сар ва гайраро тарошидан. 2. Беҳтарин либосҳои худро пӯшидан. 3. Атру хушбуӣ задан. 4. Нохун гирифтан. 5. Ба зиёрати хешону дӯстон рафтан. 6. Дар аввали вакти намоз ба масциди ҷомеъ рафтан гайра.

### Фазилатҳои намози чумъа

1. Намози чумъа фарзи айн (қатъӣ) аст, ки дар Қуръони мацид, ҳадисҳои мутавотир ва иттифоқи назари тамоми уммати ислом собит шудааст. Он яке аз бузургтарин маросимҳои исломӣ ба шумор меравад. Мункири (инкоркунанда) он коғир ва беузр таркунандай он фосиқ мебошад. Худованд мефармояд:

يَتَبَّعُهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ  
فَآسَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْأَبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

«Эй қасоне, ки имон овардаед (мӯъминон), чун дар рӯзи чумъа барои намоз аzon дода шавад, ба сӯи зикри Худо бишитобед ва ҳариду фурӯшро раҳо созед. Ин барои шумо беҳтар аст, агар бидонед».<sup>1</sup>

2. Паёмбари акрам (с) фармуда: «Ҳар қас рӯзи чумъа гусл намуда, пас аз истеъмоли хушбуию атр ба сӯи масциди

<sup>1</sup> Сураи Чумуъа, 62: 9.

*чомеъ биравад ва бе ин ки қадам бар сари касе ниҳад (ва қа-серо озор дихад), вориди масҷид гашта, ба андозаи ҳоли худ намози нафл бигузорад ва вақте имом барои хондани хутба болои минбар рафт, бо риояи хомӯши ба хутбаҳо гӯши чон бисупорад, аз ҷумъаи гузашта то ҷумъаи ҳозир тামоми гуноҳонаи омурзида шаванд».<sup>1</sup>*

3. Паёмбари акрам (с) дар бораи шахсоне, ки намози ҷумъаро тарк мекунанд, мефармояд: «*Мардумоне, ки намози ҷумъаро тарк мекунанд, бояд аз ин корашон даст қашанд, вагарна Ҳудованд бар дилҳои онҳо мӯҳри (гафлат) мезанад ва бо ҳамин дар ҷумлаи гоғилон қарор мегиранд*».<sup>2</sup>

Низ мефармояд: «*Касе се ҷумъаро аз рӯи бетаваҷҷӯҳӣ ва саҳлангорӣ тарк намояд, Ҳудованд бар дилаш мӯҳр мезанад*».<sup>3</sup>

### Хутба хондан

1. Вақте мардум барои намоз гирди ҳам омаданд, имом бар минбар бинишинад ва муаззин рӯ ба рӯи имом истода, аzon дихад. Баъд аз аzon имом бархоста, ба хутба шурӯъ намояд.

2. Дар хутба ин чизҳо суннат аст: 1) истода хондани хутба, 2) ду хутба хондан, 3) дар миёни ду хутба ба андози се бор тасбех гуфтан нишастан, 4) дар вақти хондани хутба ба мардум рӯй овардани имом, 5) пеш аз шурӯъи хутба оҳиста «Аъзубиллоҳ» гуфтан, 6) хондани хутба ба тавре ки мардум садои имомро бишнаванд, 7) дар хутба мағоҳими зеринро баён кардан:

**а)** Ҳамди Ҳудо, **б)** додани шинохтҳое дар бораи Ҳудованд ва баёни ягонагии Ӯ, **в)** дуруд фиристодан ба паёмо-

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 883, 910; Муснади имом Аҳмад, 21029; Сунани Ибни Моча, 1097.

<sup>2</sup> Саҳехи Муслим, (865)-40; Сунани Насой, 1369.

<sup>3</sup> Сунани Абӯдовуд, 1052; Сунани Тирмизӣ, 500; Сунани Насой, 1367, 1368; Сунани Ибни Моча, 1125.

вари илоҳӣ ва баёни воқеъияти рисолати (маъмурият) ҳазрати Муҳаммад – фиристодаи Худо, г) панду андарзҳои лозим, д) тиловати оятҳое аз Куръони азимушашаън, ж) дар хутбаи дуюм барои мусалмонон дуъо намудан.

8) дароз накардани хутба, 9) бар минбар хондани хутба ва агар минбар набошад, бар чизи дигаре такя зада хондани он, 10) ҳар ду хутбаро то ҷои дуруд фиристодан ба арабӣ хондан ва бақияро ба забони мардуми намозгузор баён кардан, 11) рӯй ба қибла нишастани намозгузорон.

**3.** Вақте имом барои хондани хутба бархест, дигар намоз хондан ва ё бо ҳам сӯҳбат кардан мақрӯҳ аст ва чун ба хутба шурӯъ намуд, ба хутбаҳо гӯш супоридани намозгузорон воҷиб мебошад ва ҳар гуна машғулияти дигаре но-ҷоиз аст.<sup>1</sup>

**4.** Вақте хутба шурӯъ шуд ва касе суннат меҳонад, агар суннати муаккада бошад, онро тамом намояд ва агар муаккада набошад, ду ракъат хонда, салом диҳад.

**5.** Хутбаро аз рӯи навишта хондан ҷоиз аст.

**6.** Дар вақти ёди номи паёмбар (с) намозгузорон бодили худ ба ў дуруд бифиристанд, ҷоиз аст.

### Порае аз масоили намози ҷумъа

**1.** Ҳар касе, ки хутбаро хонд, бехтар аст ҳамон касе намозро бо мардум бигузорад. Агар шахси дигаре намозро баргузор намояд, ҷоиз аст.

**2.** Пас аз тамом шудани хутба фавран бояд намозро шурӯъ намоянд. Дар миёни хутба ва намоз анҷом додани

<sup>1</sup> Расули Худо (с) мефармояд: «*Вақте дар рӯзи ҷумъа дар асное, ки имом хутба меҳонад, ба ҳамроҳат бигӯй ҳомӯши боши ва гӯши кун, дар ҳақиқат, бехӯда гуфтай*». (Саҳехи Бухорӣ, 934; Саҳехи Муслим, 1962 (851)-11, 1963; Сунани Тирмизӣ, 1512; Сунани Насой, 1400, 1401).

Яъне дар он лаҳзаҳои гуворо ва фазои маънавӣ бояд шахси мусалмон болотарин тамаркузи фикрӣ ва таваҷҷӯҳи ботинии худро ба шунидани суханони имом равона созад. Зоро ҳатто ба ҳамроҳи худ чунин муроҷиат намудан бехудагӣ ва лағв ба шумор меравад.

корҳои дунявӣ макрӯҳ аст ва корҳои динӣ боке надорад.

**3.** Беҳтар аст, ки намози чумъа дар як шаҳр як ҷо хонда шавад, ҳарчанд баргузории он дар ҷандин ҷои шаҳр боке надорад.

**4.** Агар касе дар қаъдаи ахир ё баъд аз саҷдаи саҳв ба намози чумъа бипайвандад, ҷамоатро дарёфтааст, намозашро пас аз салом додани имом тамом намояд.

**5.** Пас аз намози чумъа баъзе одамон фарзи пешини эҳтиёти меконанд, ки дар қитобҳои усули мазҳаб дар ин бора ҷизе наомадааст, балки он бо асле, ки дар қитобҳои зоҳири ривоят дар бораи намози чумъа муқаррар гардидааст, муҳолиф мебошад. Дар ин қитобҳо бо сароҳат гуфта шудааст, ки агар баъзе аз шартҳои воҷиб гардида ни намози чумъа барои касе фароҳам нагардида бошанд, вале бо ин ҳол намози чумъаро ҳамроҳи дигарон ба ҷой оварад, намозаш дуруст мешавад ва намози пешин аз вай соқит мегардад. Масалан, зан, бемор, мусоғир ва ҳамчунин дигар одамоне, ки намози чумъа бар онҳо воҷиб нест, агар намози чумъаро ҳамроҳи дигарон ба ҷой оваранд, намозашон дуруст мешавад ва намози пешин аз онҳо соқит мегардад.

Дар ҳеч қитоби зоҳири ривоят ба ин одамон амр нашудааст, ки шартҳои вуҷуби намози чумъа дар шумо фароҳам набуданд, бинобар ин, фарзи пешинро низ аз боби эҳтиёти бигузоред.

Дар назди имом Абӯҳанифа (рҳ) ва имом Абӯюсуп (рҳ) агар шахсе дар хонааш намози пешинро хонда, пас аз он ба сӯи чумъа ҳаракат кунад, намози пешинаш дарҳол бекор мегардад, яъне ба нафл табдил меёбад. Зоро дар он рӯз дар вақти пешин барои одамони дорои шароит ғайр аз намози чумъа фарзи дигаре вуҷуд надорад.

Аммо агар яке аз шартҳои афзалияти баргузории намози чумъа, ба монанди вуҷуди миср (шаҳри калон), ҳоқим ва ё ноиби он ва ғайра таҳаққуқ наёфта бошад, ин амр фарзияти намози чумъаро, ки бо насси сарехи Қуръон сӯбит шудааст, бекор намесозад.

Илова бар ин, банда набояд дар дуруст гардидани ибодати худ шакке дошта бошад, ки агар чумъя шуд, хуб ва илло пешинро ҳам ба ҷой овардам. Зоро Ҳудо ҳамон дуъо ва ибодатеро мепазирад, ки соҳибаш дар он шакке надошта бошад. Агар шартҳои вучуби намози чумъя ба-рои касе фароҳам нагардида бошанд, пас беҳтар аст бо камоли яқин ҳамон намози пешинашро бигузорад.



ФИҚХИ ИСЛОҲИ

## *Фасли шонздаҳум*

### **НАМОЗИ ИДАЙН**

Дар ду ид – Фитр (Рамазон) ва Қурбон хондани намози маҳсуси ид бар онхое, ки намози чумъа барояшон вочиб аст, вочиб мебошад.

Таърихи аввали моҳи шавволро иди Фитр ва таърихи даҳуми моҳи зулхиччаро иди Азҳо (Қурбон) меноманд. Ин ду рӯз дар ислом рӯзи иду хушӣ аст ва ба унвони шукронга ду ракъат намоз дар ин ду рӯз вочиб мебошад.

Тамоми он шарту шароите, ки барои сиҳҳат (дурустӣ) ва вуҷуби намози чумъа баён гардид, барои намози идайн низ зарурӣ мебошанд. Файр аз хутба, ки дар намози чумъа хондани он фарз ва шарт аст ва пеш аз намоз хонда мешавад, вале дар намози идайн хутба шарт нест, балки суннат аст ва баъд аз намоз хонда мешавад. Аммо гӯш кардани ин хутба мисли хутбаи чумъа вочиб аст ва корҳои хилофи он ҷоиз нест.

### **Вақти намози идайн**

Вақти намози идайн аз баланд шудани офтоб аст, яъне он ҳангоме ки хондани намоз ҷоиз мешавад, то завали офтоб.

### **Суннатҳо ва мустаҳабботи идайн**

Дар рӯзҳои ид мисвок ва гусл кардан, хушбӯй истеъмол намудан ва беҳтарин либосҳоро пӯшидан суннат аст.

Дар иди Фитр пеш аз рафтан ба намозгоҳ бо чизе

даҳон ширин намудан<sup>1</sup> ва закоти фитр (садақаи фитр)-ро ҳам пардохтан мустаҳаб аст.<sup>2</sup> Вале дар иди Қурбон ҳӯрданро то адои намоз ба таъхир гузоштан лозим аст ва агар қурбонӣ дошта бошанд, аз он бихӯранд.<sup>3</sup>

### Тарзи адои намози идайн

Тамоми шароите, ки барпо намудани намози чумъа ба онҳо бастагӣ дошт, барои баргузории намози идайн ҳам лозим мебошанд, ба гайр аз хутба, ки он дар намози идайн суннат буда ва баъд аз адои ду ракъат намоз ҳонда мешавад.

Намози иди Фитр ва Қурбон ду ракъат аст ва тарзи адои он ба ин тариқ аст, ки аввал имом таҳбира таҳрима «Аллоҳу акбар» гуфта, ба намоз сар мекунад. Аввал чун дигар намозҳо сано меҳонад ва баъд аз он се бор бо садои баланд тақбира – «Аллоҳу акбар» гуфта, дар ҳар тақбира даст-ҳояшро мебардорад. Пас аз он «Аъзуз биллоҳ» ва «Бисмиллоҳ»-ро паст ва баъд сурai «Фотиха»-ро ҳамроҳ бо сурai дигаре баланд меҳонад. Сипас ба рукӯъ ва сучуд рафта, ракъати аввали намозро ба ҷо меоварад.

Он гоҳ барои ракъати дуюм бармехезад ва бо садои паст «Бисмиллоҳ» гуфта, сурai «Фотиха» ва сурai дигаре-ро бо садои баланд меҳонад. Пас аз он се бор бо садои ба-

<sup>1</sup> Аз Анас (р) ривоят шудааст, ки: «Расули Ҳудо (с) дар рӯзи иди Фитр то ҷанд ҳурмое намехӯрд, (ба намоз) хориҷ намешуд». (Саҳехи Бухорӣ, 953; Сунани Ибни Моча, 1754).

<sup>2</sup> Ибни Аббос (р) мефармояд: «Расули Ҳудо (с) закот (садақа)-и Фитрро барои покии шаҳси рӯздор аз беҳудагӣ ва дигар ҳарзакориҳо ва барои гизои бенавоён фарз гардонидааст. Қасе онро пеш аз намоз (-и ид) адо намояд, он закоти пазирифташуда аст ва қасе онро баъд аз намоз адо намояд, он садақае аз садақот мебошад». (Сунани Абӯдовуд, 1609; Сунани Ибни Моча, 1827).

<sup>3</sup> Дар ривояти дигар омадааст: «Расули Ҳудо (с) дар рӯзи иди Фитр то намехӯрд, (ба намоз) хориҷ намешуд ва дар рӯзи иди Наҳр (Қурбон) то (аз намоз) барнамегашт, намехӯрд». (Сунани Тирмизӣ, 542; Сунани Ибни Моча, 1756).

ланд такбир мегӯяд ва дар хар такбир дастҳои худро мебардорад. Ҳоло дигар такбиргӯён ба рукӯъ ва пас аз он ба сучуд рафта, монанди дигар намозҳо ракъати дуюмашро ҳам анҷом медиҳад.

Ҳондани ду хутба барои намозгузорон баъд аз анҷоми намоз суннат аст ва имом дар он бояд аҳқоми идайнро барои мардум баён созад. Масалан, дар иди Фитр масоили садақаи Фитрро ва дар иди Курбон масоили курбонӣ ва такбироти ташриқро баён намояд.

Ва ҳамчунин сазовор аст матолиберо, ки дар хутбаи чумъа барои мардум мегӯяд, дар хутбаҳои намози идайн низ бигӯяд.

### **Аҳқоми намози идайн**

Ҳар гоҳ узре пеш ояд ва натавонанд дар рӯзи ид намози иди Фитрро ба ҷо оваранд, фардои он рӯз онро адо менамоянд ва агар дар рӯзи дуюм ҳам узре ба миён омада, монеъ аз баргузории намози ид гардад, дигар наметавонанд онро дар рӯзи сеюм адо намоянд.

Аммо намози иди Курбонро метавонанд то рӯзи сеюм адо намоянд, ҳоҳ узре пеш омада бошад, ҳоҳ не, аммо таъхири он бе узр кароҳият дорад.

Ҳар гоҳ намози идайн қазо шавад, дигар онро қазо ҳонда намешавад, зоро намози идайн қазо надорад.

Намози идайн азону қомат надорад, балки мустаҳаб аст онро ба ин тариқ эълон намоянд: «*Ассалому ҷоми-ъатун*».

Ҳангоми рафтан ба намозгоҳ мустаҳаб аст дар роҳ бо садои баланд такбири ташриқ гӯянд.

### **Одобу суннатҳои ид**

*Рӯзҳои ид рӯзҳои покизагиву озодагӣ, шодмониву фарогат ва анҷоми амалҳои башардӯстона мебошанд. Бинобар ин, шахси мусалмон дар он рӯз бояд баландтарин одоби муовишрат ва меъёрҳои ахлоқи шаръиро риоя намояд.*

**1.** Дар рӯзи ид корҳои зерин суннат мебошанд: 1. Фусл намудан, 2. мисвок кардан, 3. бехтарин либосҳои худро пӯшидан, 4. атру хушбӯй задан, 5. субҳ барвақт аз хоб бархестан, 6. ба идгоҳ зуд рафтан, 7. пеш аз рафтан ба идгоҳ садақаи Фитрро пардохтан, 8. пеш аз рафтан ба идгоҳ дариди Фитр чизе хӯрдан, 9. дар иди Курбон то баргузории намоз чизе нахӯрдан, 10. намози идро дар идгоҳ хондан, 11. аз роҳе ба намозгоҳ рафта ва аз роҳи дигаре баргаштан,<sup>1</sup> 12. пиёда ба намозгоҳ рафтан, 13. дар роҳ рӯзи иди Фитр такбирро оҳиста гуфтан, 14. дар рӯзи иди Кубон такбирро баланд гуфтан.

**2.** Дар идгоҳ гузоридани намози дигаре пеш ё баъд аз намози ид макрӯҳ аст.

**3.** Барои касоне, ки намози ид бар онҳо воҷиб нест, низ пеш аз баргузор шудани намози ид хондани намози нафл макрӯҳ аст.

**4.** Намози идро дар ҷандин масциди шаҳр баргузор намудан ҷоиз аст.

**5.** Касе, ки ба ҷамоат нарасад, наметавонад намози идро танҳо бигузорад. Ҳамчунин, агар намози намозгузоре аз аҳли ҷамоат фосид гардад, наметавонад онро қазо ба ҷой оварад, зоро намози ид қазо надорад, аммо агар ҷанд нафари дигаре пайдо шаванд, метавонанд бо ҳам ҷамоати дигаре барпо намоянд ва намози идро бо ҳам бигузоранд.

**6.** Шаҳсе пас аз фориғ шудани имом аз такбироти ракъати якум ба ҷамоат пайваст, агар имом дар ҳоли қиём аст, баъд аз ният кардан фавран такбиротро бигӯяд, агарчи имом машғули қироат бошад. Агар имомро дар рукӯй дарёбад, дар сурате ки гумони ғолибаш ин бошад, ки баъд аз гуфтани такбирот метавонад дар рукӯй ба имом бирасад, такбиротро фавран баъд аз ният бигӯяд ва ба рукӯй равад.

<sup>1</sup> Аз Ҷобир (р) ривоят шудааст, ки: «Паёмбар (с) дар рӯзи ид роҳи (рафту) баргашташро (аз намоз) иваз мекард». (Саҳехи Бухорӣ, 986; Сунани Тирмизӣ, 541).

Вале агар ғолиби гумонаш ин бошад, ки дар сурати гуфтани такбирот наметавонад дар руқӯй ба имом бирасад, ният карда, ба руқӯй равад ва дар руқӯй ба чои тасбехоти руқӯй, такбиротро бигӯяд. Агар пеш аз тамом карданни такбирот имом аз руқӯй баланд шавад, ў низ ҳамроҳи имом баланд шавад ва бақияи такбирот аз вай муъоф (сокит) аст.

**7.** Агар касе пас аз хондани як ракъат ба ҷамоат пайваст, дар вақти ба ҷой овардани ин ракъат аввал қироат намояд ва баъд такбиротро бигӯяд.

**8.** Агар имом гуфтани такбиротро фаромӯш кунад ва ба руқӯй равад, дар руқӯй такбиротро бигӯяд ва ба қиём барнагардад. Агар баргашт ва такбиротро гуфт, низ намоз ҷоиз мешавад ва дар ҳар ду сурат, аз сабаби издиҳом саҷдаи саҳв воҷиб намешавад.

### Такбироти ташриқ

Такбiri ташриқ пас аз намози фарзи бомдоди рӯзи нӯҳуми зулҳиҷҷа – рӯзи Арафа – шурӯй мешавад ва баъд аз намози асри рӯзи сездаҳум ба поён мерасад. Як бор гуфтани такбiri ташриқ бар ҳар намозгузор пас аз ҳар намози фарзӣ фавран воҷиб аст, зан бошад ё мард, бо ҷамоат намоз бихонад ё танҳо.

Пас аз намози фарз фавран такбир гуфта мешавад. Занҳо такбирро оҳиста мегӯянд. Пас аз намози ид низ гуфтани такбир воҷиб аст. Такбiri ташриқ муддати панҷ рӯз ё пас аз бисту се вақт намоз гуфта мешавад.

الله أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ الْحَمْدُ لَهُ.

**«Аллоҳу акбар, Аллоҳу акбар, ло илоҳа илла-л-лоҳу  
валлоҳу акбар, Аллоҳу акбару ва лиллоҳи-л-ҳамд».**

Ҳар гоҳ имом такбироти ташриқро фаромӯш кунад, муқтадӣ бояд такбир гӯяд.



## Фасли ҳабдаҳум

### НАМОЗИ КУСУФ

Ҳангоми гирифта шудани офтоб (кусуф) ва моҳтоб (хусуф) гузоридани ду ракъят намоз суннат аст. Расули Ҳудо (с) дар ин бора мефармояд: «*Офтоб ва моҳ ду нишонае аз нишонаҳои (иљм ва қудрати) Худованд ҳастанд ва ҳаргиз онҳо барои марг ва зиндагии касе гирифта намешаванд. Пас ҳар гоҳ онро дидед, намоз бихонед*». Дар ривояти дигар омадааст: «*Пас вақте онро дидед, дуъо намоед, такбир бигӯед, намоз бигузоред ва садақа намоед*».<sup>1</sup>

Ҳангоми гирифтани офтоб имоми чумъа бо мардум ба сурати дастаҷамъӣ ду ракъят намоз меҳонанд, ки онро намози кусуф гӯянд.

Намози кусуф монанди намози нафл аст ва хуфя (паст) хонда мешавад. Аzon ва иқомат ҳам надорад ва дар ҳар ду ракъати он суроҳои дароз қироат мешавад.

Баъд аз намоз то рӯшан гардидан офтоб дуъо мекунанд. Агар имоми чумъа дар намози кусуф ҳозир нашавад, то рӯшан шудани офтоб мардум танҳо намоз меҳонанд.

Намози хусуф (ҳангоми гирифта шудани моҳтоб) низ монанди намози кусуф аст, танҳо ин ки намози хусуф бо ҷамоат адо намешавад, балки ба сурати танҳои хонда мешавад. Зоро дар ин мавридҳо муҳим он аст, ки мусалмон бо зикру намоз ва дуъо ба ин нишона ва падидай Ҳудованд таваҷҷӯҳ кунанд.

Дар намози кусуф ва хусуф хутба вучуд надорад, аммо имом метавонад мардумро ба тақво, покӣ ва парҳез-

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 1042, 1043, 1044, 1046, 1047, 1058, 1212, 3203; Саҳехи Муслим, 2086 (901)-1; Сунани Насойӣ, 1473.

горӣ тавсия намояд.

Расули Худо (с) ҳамон тавре дар ҳадис дидем, дар ҳолати кусуф ва хусуф ба додани садақа низ тавсия намудааст.

## **Намози истисқо**

«Истисқо» ба маънои талаби борон аст. Ҳангоми омадани хушксолӣ ва ё ниёзмандӣ ба об, шодобӣ ва сарбазии табиатро аз боргоҳи Худованд хостан аст.

Намози талаби борон маснун аст, вале на ба таври муаккад. Яъне паёмбар (с) агар гоҳе пас аз баргузории ду ракъат намоз борон, шодобии сарзаминҳо ва эҳёи табиати зиндаро аз Худо талаб мекард, гоҳе ҳам ба дуъо аз болои минбари худ, ба хусус дар рӯзҳои чумъа иктифо менамуд.

Истисқо ба ин тарик аст, ки ҳар гоҳ мусалмонон ба борон ва серобӣ ниёз пайдо қунанд, рӯ ба қибла истода, ба даргоҳи илоҳӣ дуъо ва истиғфор (талаби омурзиши гуноҳон) карда, фурӯтанона аз ӯ резиши борон ва серобиро дарҳост менамоянд.

Метавонанд ба ҷои дуъо ва истиғфор ду ракъат намоз ба ҷо оваранд ва тарзи адди намози истисқо ба ин шакл аст, ки имом ҳамроҳ бо мардум ҳоксорона ва сарафканда пиёда ба сахро ё замини ҳамвор баромада, ду ракъат намоз, монанди ду ракъати намози идайн меҳонанд. Аммо дар намози истисқо такбироти зиёде вучуд надорад ва баъд аз намоз имом рӯ ба мардум гардонида, ду хутба меҳонад. Сипас ҳама рӯ ба сӯи қибла оварда, ба дуъо ва истиғфор мепардозанд.

Мустаҳаб аст, ки ҳабари баргузории намози талаби борон ҷанд рӯз пештар ба василаи имом ва раиси қавм дар миёни мардум эълон шавад. Имом дар хутбае, ки пас аз ду ракъат намози талаби борон эрод менамояд, мардумро ба тавба, талаби омурзиш аз Худованд, баргардонидани мазолими мардум, рӯза, садақа ва дигар аъмоли нек фаро хонад.

Анчом додани ин корхो пеш аз намози талаби борон хуб аст. Зеро фазои иҷтимоии гуноҳолуд, зулму ситам, тарки бандагии Ҳудо ва гайра заминасози пешомадҳои ноҳуш, ҳушксолӣ, обхезию тӯфон, заволи неъмат ва паридани баракат аз зиндагӣ ва дигар фалокатҳо мегарданд. Сазои аъмоли бади одамон вақте муқаррароти дини Ӯро зери по мениҳанд, ба сурати пешомадҳои ноҳуше дар табият зоҳир мешавад.<sup>1</sup>

Аммо он чизе, ки имрӯз баъзе мардум дар чунин ҳолат бо номи «оши пеши мазор» ва гайра анҷом медиҳанд, аз назари шариат ҷоиз нест ва бар хилоғи суннати расули акрам (с) мебошад.

Шарт нест имом дар вақти хутба ҷелак ва ридои худро ҷаппа биқунад (бипӯшад).

Мардум метавонанд намози истисқоро ба сурати танҳо низ биҳонанд.

<sup>1</sup> Расули Ҳудо (с) мефармояд: «*Дар миёни ҳар қавм ва мардуме амали рибо ва зино ривоҷ пайдо қунад, онҳо азоби Ҳудоро ба сари ҳуд фуруд овардаанд*». (Саҳехи Ибни Ҳиббон, 4410. – Ҷ. 10. – С. 258; Муснади имом Аҳмад, 3799. – Ҷ. 1. – С. 663; Муснади Абӯяъло, 4981. – Ҷ. 8. – С. 396; Мустадраки Ҳоким, 2261. – Ҷ. 2. – С. 43; Шуъабу-л-имон, 5531. – Ҷ. 4. – С. 397).

Оё аз азоби иқтисодие, ки имрӯз дар натиҷаи муомилоти рибавии бонкҳо ва қарзҳои бо протсент ба сари мардуми бенаво ва камбизоати дунё омадааст, чизи саҳттаре ҳаст? Оё аз бемории СПИД ва вируси норасоии масунияти бадан, ки дар натиҷаи ривоҷ пайдо кардани зинкорӣ ва бебандубориҳои ҷинсӣ дар ҷомеаҳо ба ҷони миллионҳо одам таҳдид мекунад, имрӯз ҷизе ҳатарноктар мушоҳида мешавад?

Расули Ҳудо (с) дар ҳадиси дигаре мефармояд: «*Дар миёни ҳар қавм ва миллате амали рибоҳорӣ интишор ёбад, онҳо ба ҳушксолӣ ва қаҳтӣ гирифттор мегарданд ва дар миёни ҳар қавме ришваҳорӣ ривоҷ ёбад, онҳо ба тарсу ваҳшат гирифттор мегарданд*». (Муснади имом Аҳмад, 17367. – Ҷ. 5. – С. 233).

Бибинед, имрӯз тамоми кормандони мақомоти идорӣ ва коргузорони соҳаҳои гуногун, дар натиҷаи интишори беравияи ришваҳорӣ дар тору пуди ҷомеа, дар ҳолати тарсу ваҳшат аз яқдигар ба сар мебаранд.

## Намози хавф

Бояд донист, ки намоз ҳеч гоҳ ва дар ҳеч ҳоле аз бандай мӯъмин соқит намешавад. Ҳатто агар мусалмонон дар майдони ҷанг ва дар ҳолати рӯёргӯй ва задухӯрд бо душманон қарор дошта бошанд ҳам, бояд намозро ба ҳар сурате ки имкон дорад, баргузор намоянд. Бинобар ҳамин аҳамияти намоз аст, ки намози хавф ё намози ҳолати ҷанг аз ҷониби Худованд амр гардидааст.

Ҳангоми набард ҳар гоҳ тарс аз хучуми душман шиддат гирад, мусалмонон намозашонро ба ин сурат адо меқунанд: Имом мардумро ба ду даста тақсим меқунад. Дастаэро дар муқобили душман қарор медиҳад ва бо дастаи дуюм ракъати аввали намозро адо менамояд ва ҳамин ки сарашро аз саҷдаи дуюм баланд кард, ин дастаи намозгузорон мераванд ва дар муқобили душман қарор мегиранд ва дастаи аввал омада, ба имом иқтидо меқунанд ва имом ракъати дуюмро бо онҳо хонда, салом медиҳад. Аммо иқтидокунандагон салом намедиҳанд, балки рафта, дар баробари душман меистанд.

Сипас он даста, ки дар муқобили душман қарор гирифта буданд, меоянд ва ракъати дуюмашонро бе қироат пурра намуда, салом медиҳанд. Баъд аз он онҳо рафта, дар баробари душман қарор мегиранд. Сипас дастаи дуюм бар мегарданд ва бақияи ракъаташонро бо қироат ба итном расонида, салом медиҳанд.

Ин буд тағсили чигунагии баргузории ду ракъат фарзи намози фаҷр (бомдод) ва ё ин ки намози қаср, агар имом мусоғир бошад. Ва агар имом муқим бошад, дар фарзи намозҳои ҷаҳорракъатӣ бо ҳар дастае ду ракъат намоз мегузорад.

Дар намози мағриб (шом) имом бо дастаи аввал ду ракъат ва бо дастаи дуюм як ракъати намозро меҳонад.

Дар аснои намози хавф мусалмонон силоҳи худро ба замин намегузоранд.

Агар шиддати хавф ба ҳадде бошад, ки натавонанд намозашонро бо ҷамоат барпо намоянд, метавонанд бар болои маркабҳояшон (аспҳо, ҳарҳо ва дигар техникаи ҷангӣ) ва бо ишораи сар ва рӯ ба ҳар тарафе, ки доранд, намозашонро ба сурати инфириодӣ (танҳо-танҳо) хонанд.

Агар дар вакти баргузории намоз душман ба онҳо ҳамла намояд ва онҳо маҷбур ба ҷанг шаванд ё роҳ раванд ва ё ин ки ба сӯи маркабҳояшон харакат кунанд, намозашон ботил мегардад.

### Намоз дар Каъба

Ҳондани намози фарз ва нафл дар дохили Каъбаи музазама саҳеҳ аст, вале дар болои боми он макрӯҳ мебошад.

Намоз дар Каъба, чи ба сурати инфириодӣ (танҳой) ва чи бо ҷамоат дуруст аст, ҳарчанд рӯй намозгузорон ба як тараф набошад, магар дар сурате ки пушти муқтадӣ ба сӯи рӯи имом бошад. Дар ин сурат намози муқтадӣ дуруст наҳоҳад шуд.

***Фасли ҳаждаҳум*****АҲКОМИ ҶАНОЗА****Эхтизор**

Мусалмоне, ки маргаш фаро расида, дар ҳоли «эҳтизор» (назъи чон) қарор гирад, вайро бар пушт хобонида, пойҳояшро ба сўи қибла намоянд ва дар зери сараш бо лишт ё чизе бигузоранд, то рӯяш ба ҷониби қибла шавад. Он гоҳ ба атрофаш нишаста, калимаи «тайиба»-ро ба вай талқин намоянд, vale барояш дастури гуфтан надиханд, зеро вақти ниҳоят нозукуст ва маълум нест аз даҳонаш чӣ берун меояд.<sup>1</sup>

Ҳамин ки фавтид, даҳонаш (манаҳаш)-ро баста ва ҷашмонашро бипӯшонанд. Ҳар ду ангушти бузурги пойҳояшро бо ҳам бибанданд ва рӯяшро бо ҷодаре бипӯшонанд.

Ҳамин ки калима як бор бар забонаш ҷорӣ шуд, дар атрофаш ҳомӯш бинишинанд ва қӯшиш нақунанд, ки пай дар пай калима бигӯяд, чун мақсуд дар ин лаҳазот ин буд, ки калима бигӯяд, он ҳосил шуд. Аммо агар пас аз ҷорӣ шудани калима бар забонаш боз сухани дунявӣ зад, дубора калима бигӯянд, то ўҳам ба забон оварад.

Вақте нафас тунду (тез-тез ба задан афтод) пойҳо суст ва бинӣ зарду қаҷ гардид, марг наздик расидааст. Дар ин вақт пай дар пай ва бо овози баланд калимаи тайибаро

<sup>1</sup> Аз Абӯсаъиди Ҳудрӣ (р) ривоят шудааст, ки паёмбар (с) фармуд: «*Ба мурдагони худ (яъне одамоне, ки дар дами марг қарор доранд) калимаи: «Ло илоҳа илла-л-лоҳ»-ро талқин намоед*». (Саҳехи Муслим, 2120 (916)-1; Сунани Абӯдовуд, 3117; Сунани Тирмизӣ, 976; Сунани Насойӣ, 1825; Сунани Ибни Моча, 1445).

барояш талқин намоянд.

Хондани сурай муборакаи «Ёсин» дар таҳиф (сабуқӣ овардан) ва таҳаммули саҳтиҳои марг барои вай кӯмак ва қуввате мегардад. Бинобар ин, онро дар болои сара什 тилловат намоянд.<sup>1</sup>

Дар ин вақт бояд аз сӯҳбат ва гуфтугузори дунявиӣ, ки дилашро ба сӯи дунё бикашонад, худдорӣ шавад, зоро дигар вақти чудоӣ аз дунё ва расидан ба пешгоҳи Парвардигор аст. Аз ин рӯӣ, зарур аст қалимоте гуфта шавад, ки рағбату шавқ ба дидори Худоро дар дилаш бештар ва алоқамандиву дилбастангӣ ба дунёро сардтар намояд.

Дар вақти марг, агар қалимоти қуфромезе ба забонаш омад, ба он набояд таваҷҷӯҳ кард, зоро дар он саҳтиҳои ҷон қандан ақлашро аз даст дода, бе қасду ирода он қалимот аз забонаш берун меоянд ва дар ин ҳол ҳарчи бигӯяд, муъоф аст.

### Ғусли майит

Шустани мурда фарзи қифоя аст, ҳар гоҳ баъзе аз мардум онро анҷом диханд, аз дигарон сокит мешавад.

1. Шустани мурда ба ин тарик аст, ки ўро дар болои таҳте ҳушбӯишуда мегузоранд ва порчаҳоеро рӯӣ авраташ ниҳода, аввал истинҷояш медиҳанд. Ба ин тартиб, ки шӯянда ба дasti ҳуд дастак пӯшида ва ё порча ё пахтаеро пеҷонида, дасташро ба зери ҷодар бурда, ба ў истинҷо меди-

<sup>1</sup> Паёмбар (с) дар ҳадисе мефармояд: «*Сураи Ёсино бар мурдагони ҳуд бихонед*». (Сунани Абӯдовуд, 3121; Сунани Ибни Моча, 1448; Му-снади имом Аҳмад, 19790. Ч. 5. – С. 661; Мустадраки Ҳоким, 2118. Ч. 2. – С. 273; Саҳехи Ибни Ҳиббон, 3002. Ч. 7. – С. 269; Амалу-л-явми ва-л-лайла-и Насой, 1074. – С.595). Ҳофиз Ибни Ҳачар дар «Талхисул ҳабир» онро ҳадиси гариб ва музтариб гуфтааст, вале Ибни Ҳиббон онро саҳех гуфтааст. Ба ҳамин маъно дар зимни ҳадиси дигаре низ омадааст: «...*Сураи Ёсин дили Куръон аст...* Онро бар мурдагони ҳуд бихонед». Вале онро низ ба тартиби ҳадиси аввал мавқуф ва музтариб гуфтаанд.

ҳад. Он гоҳ бе он ки даҳону бинияшро бишӯянд, таҳораташ медиҳанд. Нохунҳояш гирифта намешаванд ва ришашро ҳам шона намекунанд. Сипас мурдаро бар паҳлӯи чапаш хобонида ва ўро аз сар то по бо об мешӯянд ва баъд аз он бар паҳлӯи росташ хобонида, чойҳоеро, ки об нарасидааст, гусл медиҳанд.

2. Пас аз он шӯянда мурдаро мешинонад ва ба худ тақя дода, бо оҳистагӣ шикамашро молиш медиҳад. Агар чизе аз он берун ояд, онро мешӯяд ва шустанро аз аввал сар намекунад. Баъд аз он боз ўро ба паҳлӯи чапаш хобонида, бори сеюм бо обе, ки бо кофур омехта аст, мешӯяд.

3. Бо як бор шустан, ба сурате ки об ба тамоми бадани мурда бирасад, фарзи шустан халос мешавад ва аммо шустани бори дуюм ва сеюм суннат аст.

4. Агар моддаҳои ҳанут ва кофур (хушбӯихо) набошанд, бо оби муқаррарӣ мурдаро бишӯянд.

5. Дар вақти гусл додан гӯшҳо ва бинияшро бо порча ва ё пахтае бибанданд, то об дохили онҳо наравад.

6. Агар мурда дар ҳолати ҷанобат ё зан дар ҳолати ҳайзу нифос аз дунё гузашта бошад, дохил намудани об дар даҳону бинияш лозим мебошад. Обро пас аз он бояд ба воситай қитъаи пахта ё порчае аз даҳонаш берун оваранд.

7. Вақте мурдаро болои кафанд гузоштанд, бар сараш хушбӯй бизананд. Агар мард бошад, ришашро низ хушбӯ созанд. Сипас пешонию бинӣ, кафи ду даст, ҳар ду зону ва кафи ҳар ду пои майитро бо кофур ё хушбӯии дигаре хушбӯй намоянд. Ин ҳафт мавзеъи бадан саҷдагоҳҳои ўдар даврони зиндагияш буданд.

8. Агар марде фавт кард ва аз мардон касе пайдо нашуд, ки ўро бишӯяд, зане, ки бо вай маҳрам бошад, ўро бишӯяд ва агар зани маҳрам ҳам пайдо нашуд, вайро таяммум диханд. Агар таяммумдиҳанда номаҳрам бошад, дасти худро бо порчае печида, таяммум дихад.

9. Агар шавҳари зан фавт кунад, дар сурати набудани марде ва ё маҳрамҳои дигар занаш метавонад вайро гусл дихад (бишӯяд), вале агар зан бимирад, шавҳар наметаво-

над вайро даст расонад. Аммо назар кардан ва бо кафандар бардоштани чанозааш (мурдааш) барои шавҳарааш ҷоиз мебошад.

10. Зан дар ҳолати ҳайзу нифос наметавонад мурдаро бишӯяд.

11. Барои шустани зан, зане, ки аз хешовандони наздикаш бошад, беҳтар аст. Агар чунин зане пайдо нашавад, ҳар зани диндор ва покдомане бошад, ҷоиз аст.

12. Агар мурдашӯй дар вақти шустани маййит айберо (норасой) бинад ё дид, ки сурати вай дигаргун гаштааст, ба касе дар он бора изҳор накунад.

13. Агар касе дар дарё гарқ шуда, фавт намояд, ҳар гоҳ берун оварда шавад, лозим аст аз сар шуста шавад. Фарқ шудан дар об ҷои гуслро намегирад, аммо вақти беҳрун овардан агар ба нияти гусл дар об ҳаракат дода шавад, гусл анҷом меёбад. Боридани борон бар болои ҷуссаи маййит низ ҳамин ҳукмро дорад.

14. Агар танҳо сари касе пайдо шавад, шуста намешавад, балки ҳамон тавр ба порчае печида, дағн шавад. Агар аз нисф бештари бадан пайдо шавад, хоҳ бо сараш бошад, хоҳ бидуни сар, шустани он воҷиб аст ва агар танҳо нисфи бадан пайдо шавад, дар сурате ки бо сараш бошад, шустани он воҷиб ва агар бидуни сар бошад, шустанаш воҷиб нест. Вале агар камтар аз нисфи бадан ё узве аз аъзояш пайдо шавад, хоҳ сараш бошад, хоҳ набошад, шуста намешавад.

15. Агар часади мурдае ёфт шавад ва маълум набошад, ки мусалмон аст ё кофир, модоме ки дар сарзамини ислом (дору-л-ислом) аст, гусл, кафандар намоз карда мешавад.

16. Дар майдони ҷанг ё ҷои дигаре часади мусалмонҳо ва кофирон бо ҳам омехта шаванд, дар сурати шинохта нашуданашон ҳама шуста мешаванд ва дар сурати шинохта шудани мусалмон аз гайри мусалмон, танҳо мусалмон ҷустуцӯ мешаванд.

17. Шахсони ёғӣ ва дузд (роҳзанон), ки ҳангоми даргирӣ бо сарбозони ислом қушта мешаванд, қуштагони онҳо шуста мешаванд, вале бе намози ҷаноза дағнӣ карда мешаванд.

18. Агар хешованди мусалмоне кофир бошад, чун бимирад, часадашро ба ҳамдинонаш таҳвил диханд. Агар ҳамдине барояш ёфт нашавад ё қабул накарданд, ӯро шуста, ҳамчун чизи начис дағнӣ намоянд, зоро кофир начис аст ва бо шустан пок намегардад.

19. Шахси муртад (аз дин баргашта) аз кофири мударзод фарқ дорад. Агар муртадде бимирад, на шуста мешавад ва на ба ҳамдинонаш супорида мешавад.

20. Дар сурати набудани об майитро таяммум диханд ва то замоне ки дағнӣ нашуда бошад, агар об пайдо гардад, ӯро бишӯянд.

### Такфин

Такфин – кафан кардани мурда низ монанди шустани вай фарзи кифоя аст.

*Кафани мардон мутобиқи суннат иборат аст аз:*

1. Либофа (чодар, танпеч): аз сар то пойро мепӯшонад.
2. Переҳан (курта): аз бехи гардан то поро дар бар мегирад.
3. Изор: ки ба монанди либофа аз сар то пойи мурдоро фаро мегирад.

*Кафани занон мутобиқи суннат иборат аст аз:*

1. Либофа.
2. Переҳан.
3. Изор.
4. Сарбанд ва он ҷодарест, ки бо он рӯяш пӯшонида мешавад.
5. Синабанд ва он порчаест, ки синаҳояшонро бо он мебанданд.

## Тарзи печидани кафани мард

- 1.** Аввал кафанро хушбӯ мекунанд.
- 2.** Либофа (чодар, танпеч)-ро ҳамвор намуда, бар рӯи он изорро мениҳанд.
- 3.** Мурдаро болои изор мегузоранд.
- 4.** Ба сару рӯяш ҳанут (атре, ки аз чизҳои хушбӯ таркиб ёфтааст) ва ба ҷойхое, ки ба онҳо саҷда мекард, кофур мезананд.
- 5.** Куртаро ба баданаш мепӯшонанд.
- 6.** Изорро болои мурда мегузоранд ба ин тариқ ки аввал аз тарафи рост ва сипас аз тарафи чап сар кунанд.
- 7.** Либофаро рӯи мурда давр медиҳанд ба тавре ки рӯпӯши росташ болои чапаш қарор гирад.

Ҳар гоҳ бими күшода шудани кафан вучуд дошта бошад, гӯшаҳои онро бо чизе гирех мезананд.

## Тарзи кафан кардани зан

- 1.** Кафанро хушбӯ мекунанд.
- 2.** Либофаро ҳамвор карда, болои он изорро мегузоранд.
- 3.** Мурдаро болои изор мегузоранд.
- 4.** Ба сари ӯ ҳанут (моддаи хушбӯ) ва ба саҷдагоҳҳои ӯ кофур мезананд.
- 5.** Куртаашро ба баданаш мепӯшонанд.
- 6.** Гесувонашро баста аз рӯи курта бар болои синааш мегузоранд.
- 7.** Сарбандро ба рӯяш мениҳанд.
- 8.** Синабандро болои куртааш мебанданд.
- 9.** Изор ва сипас либофаро рӯи мурда давр медиҳанд.

Агар дар кафани зан панҷ порчаи гуфташуда фароҳам набошад ё бошад, вале ба он миқдор боло нарафтанд, балки ба се порчаи он иктифо (басанд) намуданд, ҷоиз аст, ба шарте ки он се аз либофа, изор ва сарбанд иборат бошанд. Камтар аз ин бе ягон узре макрӯҳ аст.

Кафани суннат барои мард се порча аст. Агар ба ду порчай он – лифофа ва изор иктифо намоянд, ҷоиз аст ва камтар аз ин бе ягон узре макрӯҳ мебошад.

Баъд аз кафан кардан суннат аст, ки фавран барои намоз ва дағн берун оварда шавад.

Дар қабати кафан гузоштани аҳднома ё шаҷара ва ё дуъои дигаре ҷоиз нест, ҳамчунин навиштани калимаи «тайиба» ё дуъои дигаре бар синааш рӯи кафан ҷоиз нест. Аммо гузоштани порчае аз пардаи хонаи Каъба моньеъе надорад.

Агар тифле мурда ба дунё омада бошад, шуста шуда ва дар порчае пеҷида бе номгузорӣ ва намоз дағн мешавад.

Агар ҳамле (ҷанине) соқит шуд (афтод), бояд дида шавад, агар узвҳои бадан ва хилқаташ пайдо гаштаанд, ҳукми тифли мурда ба дунёомадаро дорад. Аммо агар узвҳояш ҳанӯз пайдо нагашта бошанд, дар порчае пеҷида, дағн карда шавад.

Агар дар ҳолати вазъи ҳамл, вақте сари тифл берун меояд, зинда бошад, vale ҳанӯз часадаш берун нагашта, бимирад, ҳукми тифли мурда ба дунёомадаро дорад. Аммо вақте бештари бадани тифл берун омад, зинда бошад ва баъд аз он бимирад, ҳукми зинда бар он ҷорӣ мегардад.

Духтари наздик ба балогат ҳукми зани болигро дорад, ки бояд дар панҷ порча кафан шавад. Духтари хурд, агар дар панҷ порча кафан шавад, беҳтар аст ва агар дар ду порча ҳам – лифофа ва изор кафан шавад, ҷоиз аст.

Мурда дар ҳар шаҳру маконе фавт кунад, ҳамон ҷо дағн мешавад. Интиқол доданаш ба ҷои дигаре хуб нест, магар дар сурати узр.

Агар қабре берун рехта, яъне бо сабабе канда шавад ва дар он часади бе кафанд ёфта шавад, ба тариқи суннат кафандардани он воҷиб аст.



## *Фасли нуздаҳум*

### НАМОЗИ ЧАНОЗА

Намози чаноза низ монанди шустан ва кафан кардани мурда фарзи кифоя аст. Ҳар гоҳ бაъзе аз мардум онро анҷом диханд, аз дигарон соқит мешавад.

Намози чаноза, дар ҳақиқат, дуъо аст барои фавтшуда ба пешгоҳи Парвардигори меҳрубон. Тарзи хондани намози чаноза ба ин сурат аст, ки имом дар баробари си-наи мурда қарор гирифта, ният мекунад. Мардум низ бо ният дар ақиби ўсаф мебанданд. Сипас, такбир гуфта, сано меҳонанд. Баъд аз он такбiri дуюмро мегӯянд ва баррасули Ҳудо (с) дуруд мефиристанд. Пас аз он такбiri сеюмро гуфта, барои мурда ва ҳамчунин барои зиндагон ва мурдагони мусалмонон дуъо мекунанд. Беҳтар аст дар дуъо дуъои маъсурा (ривоятшуда)-ро бихонанд ва аз ҷумлаи дуъоҳои маъсурा ин дуъо аст:

«*Аллоҳумма-ғfir ли ҳайино ва майитино ва шоҳидино ва гойбино ва сагирино ва кабирино ва закарино ва унсоно. Аллоҳумма, ман аҳятаху минно, фaaҳийҳи ъала-лизлом ва ман таваффайтаху минно, фатаваффаху ъала-лизлон».<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Авғибни Молики Ашҷаъӣ (р) мегӯяд: «Паёмбар (с)-ро дар намози чанозае шунидам, ки дуъо мекард: Ҳудоё, ўро магфират ва раҳмат намо, барояши оғият бидех ва аз (гуноҳони) вай даргузар, меҳмониашро боикром ва даромадгоҳашро васеъ бигардон ва ўро бо обу барф ва жола бишуй ва ҳамон тавре ки либоси сафед аз чирк пок соҳта мешавад, ўро аз гуноҳонаи пок бигардон, манзиле беҳтар аз ин манзилаи, аҳле беҳтар аз аҳлаи ва ҳамсаре беҳтар аз ҳамсараи ба вай ато фармо ва ўро аз озмоши қабр ва азоби отаи нигаҳдор». Авғибни Молик, ровии ҳадис мегӯяд: Вақте ин дуъоро аз паёмбар (с) шунидам, орзу кардам, ки кош ман дар чои ин мурда мебудам. (Саҳехи Муслим, 2229 (963)-85; Суనни Тирмизӣ, 1025).

«Худовандо, гуноҳони зиндагон, мурдагон, ҳозирон ва гоибон, хурду калон ва мардону занони моро биомурз. Парвардигоро, барои ҳар касе аз мо неъмати зиндагонӣ арzonӣ доштӣ, ҳаёти ўро бо зевари ислом биорӣ ва ҳар касеро, ки аз миёни мо мемиронӣ, ўро бо имон бибар».<sup>1</sup>

Пас аз дуъо такбири чорумро гуфта, салом медиҳанд.

Ҳангоми такбироти чоргонай намози ҷаноза, ба ҷуз дар такбири аввал, дастхоро баланд намекунанд.

Агар мурда тифл (писарак) бошад, ин дуъоро мегӯянд:

**«Аллоҳумма-ҷъалҳу лано фаратан ва-ҷъалҳу лано аҷран ва зухран ва-ҷъалҳу лано шофиъан ва мушаффаған».**

«Парвардигоро, ин тифлро подоши пешраванда ва аҷру захира, шафоаткунанда ва шафоатҳоҳи мо бигардон».

Агар дуҳтараки норасида бошад, ҳамон дуъоро ин тавр бихонанд:

**«Аллоҳумма-ҷъалҳо лано фаратан ва-ҷъалҳо лано аҷран ва зухран ва-ҷъалҳо лано шофиъатан ва мушаффағатан».**

Ба ҷои замири «ху» замири «ҳо»-ро ба кор баранд, яъне ба ҷои «иҷъалҳу» «иҷъалҳо», ба ҷои «шофиъан» «шофиъатан» ва ба ҷои «мушаффаған» «мушаффағатан» бигӯянд.

Дар хондани намози ҷаноза ҷамоат шарт нест. Бинобар ин, агар як нафар, чи мард бошад ва чи зан, намози ҷанозаро бихонад, фарз адо мейбад, вале бо ҷамоат беҳтар аст.

Намози ҷаноза дар дохили масциди ҷомеъ ва панҷвакта макрӯҳ аст.

Сазовортарини мардум барои имоматии намози ҷаноза ҳоким аст ва агар ҳузур надошта бошад, қозӣ ва агар ўҳам набошад, имоми масциди деҳа ва дар сурати набуда-

<sup>1</sup> Ривоят шудааст, ки: «Расули Худо (с) вақте бар ҷанозае намоз меҳонд, Аллоҳуммагfir лиҳайино ва маййитино... (дуъои мазкур)-ро меҳонд». (Сунани Абӯдовуд, 3201. Сунани Тирмизӣ, 1024). Дар ривояти Абӯдовуд дар оҳири дуъо ибораи зерин: «Аллоҳумма, ло таҳримно аҷраҳу ва ло тузилано баъдаҳу» омодааст, ки ба маънои: «Худоё, моро аз аҷри ў маҳрум ва пас аз вай гумроҳ нагардон», мебошад.

ни ў, валии (сохиби) мурда сазорвортарини мардум барои имоматии намози чаноза мебошад.

Ҳар гоҳ бе иҷозати валий ва ҳоким каси дигаре, ки мустаҳиққи имомат набошад, бар мурда намози чаноза хонад, валий (сохиби мурда) агар бихоҳад, метавонад намозро аз нав адо намояд.

Баъд аз он ки валий бар мурда намоз гузорид, барои каси дигаре дуруст нест бори дуюм бар ў намоз гузорад.

Агар мурдае бе намоз дафн гардад, то замоне ки бар вайрон нашудани часадаш гумон ғолиб ояд, яъне то се рӯз болои қабраш намоз гузорида мешавад ва пас аз се рӯз намоз хонда намешавад.<sup>1</sup>

### **Порае аз масоили намози чаноза**

**1.** Шахси фавтида (даргузашта) мусалмон бошад, агарчи фосиқ (бадкора) ҳам бошад, бар вай намоз гузорида мешавад. Бар ёғӣ ва дузд (роҳзан) ба шарте дар ҳолати чангӯ даргирӣ бо лашкари ислом кушта шаванд ва низ бар кушандай падару модари худ намози чаноза хонда намешавад.

**2.** Агар падару модар ҳар ду ё яке аз онҳо мусалмон бошад, тифл ва кӯдаки эшон мусалмонзода буда, бар он намоз хонда мешавад.

**3.** Майит касе аст, ки зинда бошад ва бимирад. Агар тифле мурда ба дунё ояд, ҳукми майитро намегираад. Бинобар ин, бар ў намоз хонда намешавад.

<sup>1</sup> Ривоят шудааст, ки: «*Марде ва ё зане, ки масциди паёмбар (с)-ро ме-руфт, вафот кард ва он Ҳазрат (с) аз марғи вай огоҳ нашуд. Рӯзе ўро ба ёд овард ва гуфт: Фалон одам чӣ кор кард? Гуфтанд: Вафот кард, эй расули Ҳудо (с). Гуфт: Пас чаро маро ҳабар накардед? Гуфтанд: Вай ҷунину ҷунон буд ва шаъни ўро наст заданд. Фармуд: Қабрашро ба ман ни-шион дихед. Он гоҳ ба қабри вай омада, бар вай намоз гузошт.*» (Саҳехи Бухорӣ, 458, 460, 1337; Саҳехи Муслим, 2212 (956)-71; Сунани Абӯдовуд, 3203; Сунани Ибни Моча, 1527).

**4.** Бадан ва кафани майит бояд аз начосати ҳақиқӣ ва ҳукмӣ пок бошанд. Вале агар начосати ҳақиқӣ аз худи он берун ояд ва дур кардани он боиси ҳараҷ гардад, бо ҳамон ҳол намоз бар вай ҷоиз аст.

**5.** Агар мурда аз начосати ҳукмӣ пок набошад, яъне онро гусл ё таяммум надода бошанд, намоз бар вай ҷоиз нест. Аммо дар сурате ки бидуни гусл дағн шуда бошад, бар қабри вай намоз ҷоиз аст. Агар бидуни гусл ё таяммум бар вай намоз хонда, он гоҳ ӯро дағн карда бошанд, бояд дубора бар қабраш намоз хонда шавад, намози якум ҷоиз нагардидааст.

**6.** Барои гузоштани мурда пок будани макон шарт нест. Агар замин ё таҳта ва ё тобут начосатолуд бошанд, ба гунае, ки кафан начис намегардад, мурдаро бар вай гузошта, намоз хондан ҷоиз аст.

**7.** Аврати майит бояд пӯшида бошад. Агар майит комилан бараҳна бошад, намоз ҷоиз нест.

**8.** Мурдае ё тобуте, ки мурда бар он хобидааст, бояд дар вақти намоз ба замин гузошта шавад. Агар беузре бар сари дасти мардум ва ё дар болои мошин бошад, намоз ҷоиз нест.

**9.** Дар намози ҷаноза ду чиз фарз аст: 1) ҷаҳор бор тақбир гуфтан, 2) қиём. Бе узр тарқ кардани қиём ҷоиз нест. Дар ин намоз руқӯъу сӯҷуд ва қаъда вучуд надорад. Се ҷизи дигар суннат аст: 1) санои ҳақро гуфтан, яъне «Субҳонака-л-лохумма» хондан 2) бар ҳазрати Муҳаммад (с) салавот фиристодан (дурудҳоро хондан), 3) барои майит дуъо кардан.

**10.** Дар хондани сано, дурудҳо, дуъоҳо ва гайра дар намози ҷаноза имом ва дигар намозгузорон ҳама баробаранд, яъне ҳама онҳоро меҳонанд. Танҳо фарқ дар ин аст, ки имом тақбирҳо ва саломро баланд ва муқтадӣ онҳоро оҳиста мегӯяд.

**11.** Агар шумораи намозгузорон кам ҳам бошад, яъне ҳафт нафар бошанд, боз ҳам се саф бастанашон мустаҳаб аст. Як нафар имом, се нафар саффи якум, ду нафар саффи

дуюм ва як нафар саффи сеюмро ташкил диханд.<sup>1</sup>

**12.** Ҳар он чи муфсиди намоз аст, барои намози чаноза низ муфсид мебошад. Танҳо хандаи бо қаҳқаҳа дар намози чаноза вузӯро намешиканад ва агар зане дар баробари ўқарор гирад, низ намозаш фосид намегардад. Дар сурате ки ин баробарӣ дар намози фарз намози мардро фосид месозад ва хандаи бо қаҳқаҳа низ дар намози фарз вузӯро мешиканад.

**13.** Барои зиёд гардидани шумораи намозгузорон ба таъхир андохтани намози чаноза макрӯҳ аст, балки онро бояд ҳарчи тезтар ба хок супоранд.<sup>2</sup>

**14.** Бе узр нишаста хондани намози чаноза макрӯҳ аст.

**15.** Агар чанд чаноза бошад, ба ҳар яке чудогона намоз гузоридан беҳтар аст ва агар ҳама паҳлӯи ҳам гузошта шаванд ва бар ҳама як намоз хонда шавад, низ ҷоиз аст.

**16.** Агар мурдаҳо аз қишироҳи гуногун бошанд, аввал мардон, дуюм писарҳо, сеюм занон ва чаҳорум духтарҳо гузошта шавад.

**17.** Агар намозгузоре баъд аз он ки имом чанд такбирро гуфт, бирасад, фавран ба ҷамоат напайвандад, балки мунтазир бошад, вақте имом такбир гуфт, вай ҳам такбир гуфта, ба ҷамоат бипайвандад ва ҳамин ки имом салом дод, бақияи такбиротро бидуни он ки чизе бихонад, бигӯяд ва салом дихад.

<sup>1</sup> Расули Худо (с) мефармояд: «*Касеро бар вай се саф намоз гузорад, дар ҳақиқат, (раҳмати Худоро барои худ) воҷиб гардонидааст*». (Сунани Абӯдовуд, 3166; Сунани Тирмизӣ, 1028; Сунани Ибни Моча, 1490). Молик ибни Ҳубайра, ровии ҳадис дар қадом чанозае адади намозгузоронро кам мединд, онҳоро ба се саф ҷудо месоҳт.

<sup>2</sup> Паёмбар (с) мефармояд: «*Мурдаро ҳарчи тезтар ба хок супоред. Агар он солеҳ бошад, пас ҳайре аст, ки ўро ба сӯи он мерасонед ва агар гайри солеҳ бошад, пас шарре аст, ки онро аз гардани худ фурӯ мегузоред*». (Саҳехи Бухорӣ, 1315; Саҳехи Муслим, 2183 (944)-50; Сунани Абӯдовуд, 3181; Сунани Тирмизӣ, 1015; Сунани Насоӣ, 1909; Сунани Ибни Моча, 1477).

Аммо агар вакте расид, ки имом такбири чаҳорумро гуфтааст ва меҳоҳад салом диҳад, фавран такбир гуфта, дохили ҷамоат гардад ва баъд аз салом додани имом фавран такбироти дарнаёфтаро бигӯяд ва салом диҳад, ҷандон таъхир нанамояд, ки мурдаро бардошта баранд.

**18.** Агар намозгузоре пеш аз саршавии намоз барои ширкат дар намоз омода буд, вале ба сабаби гафлат ба намоз ҳамроҳ нагашт, ҳанӯз ки имом пас аз такбир машгули хондани «Субҳонакаллоҳумма» аст, фавран такбiri аввалро бигӯяд ва ба намоз ҳамроҳ шавад ва ба шарте пеш аз такбiri дуюмро гуфтани имом ба ҷамоат ҳамроҳ гашта бошад, иъодаи он (такбир) лозим нест.

### Бардоштан ва дағни мурда

Суннат аст, ки ҷанозаро (тобут) чор мард бардошта ба суръат, вале бидуни давидан ҳаракат кунанд.

Бардоштани ҷаноза ба ин тарз аст, ки бардоранда аввал тарафи пеши тобутро бар шонаи рости худ мениҳад, сипас даҳ қадам, ки роҳ рафт, ба тарафи ақиби тобут омада ва даҳ қадами дигар ба шонаи росташ, аз гӯшаи ақиб ҷанозаро бармедорад. Пас аз он ба тарафи пеши ҷаноза мегузарарад ва ба шонаи чапи худ даҳ қадам роҳ мегравад, баъд ба ақиб мегузарарад ва даҳ қадам бо шонаи ҷапаш ҷанозаро мебардорад ва ҳамин тавр дигарон ҳам мебардоранд.

Беҳтар аст, ки мардум аз қафои тобут роҳ бираванд.

Вакте ба қабристон расиданд, аввал тобутро ба замин гузошта, баъд аз он мардум бинишinand ва нишастан пеш аз гузоштани тобут макрӯҳ аст.

Қабр ба андозаи нисфи қомат қанда мешавад ва дар он лаҳад соҳта мешавад, вале беҳтар аст бештар аз нисфи қомат то ба андозаи қомат қанда шавад.

Мурдаро аз тарафи қиблა дохили қабр мекунанд ва касе, ки ӯро дар лаҳад мениҳад, чунин мегӯяд:

«Бисмиллоҳи ва ўало миллати расулиллоҳи (с)».<sup>1</sup> Сипас мурдаро ба паҳлӯи рост хобонида, рӯяшро ба сӯи қибла қарор медиҳад. Баъд аз он гиреҳҳоро аз кафанаш мекушояд ва сипас хиштҳоро дар лаҳад баробар чида, болояш хок мерезанд, то ба қадри як шибр (вачаб) ва ба монанди кӯҳони (куфи) шутур кабрро дуруст мекунанд.

Ҳангоми дафни зан бар қабраш парда қашидা мешавад.

Истеъмоли хишти пухта ва чӯб дар лаҳад мақрӯҳ аст, vale истеъмоли най мушкиле надорад.

Агар майит бачаи хурд бошад, даст ба даст бурданӣ он мустаҳаб аст.

Дар вақти рехтани хок аз тарафи сар шурӯъ намудан мустаҳаб аст, ҳамчунин мустаҳаб аст, ки мардум бо даст-ҳояшон хок бардошта, бирезанд. Дар марҳалаи аввали рехтани хок **«минҳо ҳалақнокум»**, дар навбати дуюм **«ва фиҳо нуъидукум»** ва дар охир **«ва минҳо нуҳриҷукум торатан ухро»** бигӯянд.<sup>2</sup>

Пас аз анҷоми дафн микдоре бар сари қабр истода, ба-рои мутаваффо (ба хок супурда) дуъо кардан мустаҳаб аст.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Сунани Абӯдовуд, 3213; Сунани Тирмизӣ, 1046; Сунани Ибни Моча, 1550. «Бисмиллоҳи ва ўало суннати расулиллоҳ» низ ривоят шудааст. Дар Ҳидояи шариф омадааст, ки расули Ҳудо (с) вақте Абдуҷона (р)-ро дар қабр ниҳод, «Бисмиллоҳи ва ўало миллати расулиллоҳ» гуфт. Дар поварақи он ҳадиси дигари матн низ оварда шудааст. (Ҳидоя. – Ч. 1. – С. 426). Дар ривояти Тирмизӣ дар ҳар ду ҳадис пас аз Бисмиллоҳи ва биллоҳи низ омадааст: «Бисмиллоҳи ва биллоҳи ва ўало миллати расулиллоҳ».

Шоёни зикр аст, ки баъзе фақеҳони киром дар китобҳои фикҳӣ дар баённи ибораҳои ҳадис қалимаҳои «вазаънока» ва «салламнока»-ро афзузаанд, ки онҳо дар матни ҳадис вуҷуд надоранд, vale шарҳи маънои он ба шумор мераванд. Маънои ҳадис ин аст: *Ба номи Ҳудо туро дар хок ниҳодем ва бар миллат ва ё суннати расули Ҳудо (с) таслим намудем.*

<sup>2</sup> Ин ибораҳо ояти 55-уми сурай Тоҳо ҳастанд, ки Ҳудованд дар он саргҳаи пайдоиш, хокгоҳ ва сарнавишти ухравии инсонро баён намудааст: **«Шуморо аз хок оғарифа ва (боз) ба (бистари) хок бармегардонем ва бори дигар аз он берун меоварем».**

<sup>3</sup> Аз Усмон ибни Аффон (р) ривоят шудааст, ки: **«Паёмбар (с) вақте аз дафни мурдае фориг мешуд, бар сари қабраши истода, мегуфт: Барои**

Рӯи хоки қабр пошидани об мустаҳаб аст.

Ҳеч мурдаеро набояд дар хона ё бинои маҳсус дафн намоянд, зоро ин хоссаи паёмбарон аст.

Чаҳоркунча кардани қабр макрӯҳ аст, балки мустаҳаб он аст, ки ба сурати кӯҳони шутур ва ба андозаи як ваҷаб (такрибан бист сантиметр) баланд карда шавад. Аз ин баландтар бардоштани қабр макрӯҳи таҳримӣ мебошад.

Пас аз дафн ба қасди зинату ороиш бар рӯи қабр соҳтани иморат ва гунбад ҳаром аст ва ба унвони ҳифозат макрӯҳ мебошад, балки бояд ба ҳамон ҳоле ки қаблан буда, гузашта шавад.

### **Баъзе масоили чаноза**

**1.** Агар дар қабр ба фаромӯши рӯи мурдаро ба тарафи қиблा нагардониданд ва баъд ба ёдашон омад, дар сурате ки хок реҳта шуда ва ё лаҳад баста гардидааст, дигар боз кардани он ҷоиз нест.

**2.** Рафтани занҳо аз дунболи тобут макрӯҳ аст.

**3.** Рафтани занони навҳагар ҳамроҳи чаноза ҳаром ва мамнӯъ аст.

**4.** Агар имом аз чаҳор такбир бештар бигӯяд, муқтадӣ ба имом пайравӣ нанамояд.

**5.** Агар шахсе дар киштӣ ва дур аз бандаргоҳ ва хушкӣ вафот кунад, дар сурате ки мумкин аст часади мурда бадбӯй ва вайрон гардад, онро пас аз шустан, кафан кардан ва намоз гузоридан ба об афкананд, вале агар ҳавфи бадбӯй ва вайрон гаштани он вуҷуд надошта бошад ё ба василаи сардхонаи киштӣ мешавад онро нигаҳдорӣ наомуд, ба баҳр пантофтани мурда ҷоиз нест.

**6.** Агар намозгузоре дуъои намози чанозаро аз ёд нағонад, хондани «*Аллоҳумма-гfir ли-л-мӯъминина ва-л-мӯъминот*» кифоя бошад ва агар ин дуъоро ҳам надонад, гуф-

*бародаратон омузии ва пойдорӣ бихоҳед, зоро вай ҳозир турсида мешиавад.* (Сунани Абӯдовуд, 3221).

тани танҳо чаҳор тақбир кифоят менамояд.

**7.** Баъд аз дағн дубора бе узре берун овардани мурда аз қабр ҷоиз нест.

**8.** Агар зане даргузашт ва тифл дар шикамаш ҳанӯз зинда бошад, дарҳол паҳлӯи онро шикофта (чок карда), тифлро берун оваранд. Ҳамчунин, агар пешопеши марғ моли касеро бихӯрад ва ба ҳамон ҳол бимирад, агар яқин бошад, ки мол дар шикамаш мавҷуд аст, шикамашро чок карда, моли гайрро берун оваранд.

**9.** Таъриф ва ситоиши маййит бо шеър ва сухан то ҷое, ки дар он муболига набошад, ҷоиз аст.

**10.** Таслият додани хешону наздикини маййит, изҳори ҳамдардӣ бо онҳо, ба гӯши онҳо расонидани фазоил ва савоби сабр, тарғиб намудани онҳо ба сабру шикебой ва низ дуъо барои маййит ҷоиз аст. Инро таъзия мегӯянд. Таъзия гуфтан беш аз се рӯз макрӯҳ аст. Танҳо дар сурате ки яке аз наздикини маййит дар сафар бошад, пас аз баргаштани вай, ҳарчанд аз се рӯз хеле гузашта бошад ҳам, таъзия баён кардан ҷоиз аст.

**11.** Омода намудани кафан барои худ пеш аз марғ ишколе надорад, вале омода соҳтани қабр макрӯҳ аст.

**12.** Дар як қабр беш аз як нафарро гӯронидан хуб нест, вале дар сурати зарурат ҷоиз аст. Агар ҳамаи гузаштагоне, ки аз боби зарурат дар як қабри умумӣ дағн мешаванд, мард бошанд, аввал донишмандону бузургон ва аз пушти онҳо дигарон гузашта шаванд. Агар марду зан бо ҳам бошанд, аввал мардон ва аз пушти онҳо занон гузашта шаванд.

**13.** Ба зиёрати гӯристон рафтани мардон барои панд гирифтани ва ба ёд овардани охират ва ҳамчунин дуъо баҳрои гузаштагон мустаҳаб аст ва беҳтар аст, ки рӯзи чумъа бошад. Ҳамчунин, зиёрати қабрҳои бузургони дин, ба шарте ки амали хилофи шариат аз шахси зиёраткунанда содир

нашавад, мустаҳаб аст.<sup>1</sup>

Аз Оиша (р) ривоят шудааст, ки: «*Паёмбар (с)-ро ҷус-түчӯй кардам, ўро дар гӯристони Бақиъ ёфтам. Он Ҳазрат (с) дуъо карда, гуфт: Ассалому алайкум, эй манзили мардуми мӯъмин! Шумо пешифиристодаи моед ва мо ба шумо пай-вастишаванд. Худоёй, моро аз аҷрашон маҳрум ва пас аз онҳо мафтун нагардон!».<sup>2</sup>*

### **Аҳқоми шаҳид**

Шаҳид он мусалмонест, ки дар набард бо коғирон күшта шудааст ва ё дар майдони ҷанг маҷрӯҳ гардида, сипас ба сабаби ҳамон ҷароҳат ҷон супоридааст ва ё ин ки ба ноҳақ күшта шуда ва ба күшта шуданаш хунбаҳо (дият) воҷиб нагардидааст, ҳарчанд ба дасти мусалмонон күшта шуда бошад.

Тариқи дағнӣ кардани шаҳид ба ин шакл аст, ки ҷа-сади ў шуста намешавад, либосашро ҳам намекашанд, ма-

<sup>1</sup> Расули Худо (с) мефармояд: «*Шуморо (қаблан) аз зиёрати қубур (гӯристон) наҳӣ карда будам, ҳоло онҳоро зиёрат кунед. Зеро он марғ (ва охират)-ро ба ёди шумо меовараద*». (Саҳехи Муслим, (977)-106; Сунани Абӯдовуд, 3235; Сунани Насой, 2031; Сунани Ибни Моча, 1571).

Аз ин иршоди набавӣ бармеояд, ки зиёрати гӯристон таъсири созанде дар афкори умумӣ ва авотифи инсонии мардум мегузорад ва онҳоро ба сӯи салоҳ ва андешаи охират раҳнамун мегардад. Ин ҳолат дар ҳудсозии инсон, ташаккули шахсият ва бинои маънавиёти ў таъсири муҳиммे дорад.

Чӣ басо одамони ҳудкома, бадрафтор ва сатҳнигар бо мушоҳидони саҳни марғ, рафтани аз дунё ва ҳомӯшии таассурбарангези қабристон ба сар меоянд ва дар фикри ислоҳи ҳуд мешаванд. Зеро он манзили ҳамешагии ҳама аст.

<sup>2</sup> Саҳехи Муслим, (249)-39; Сунани Абӯдовуд, 3237; Сунани Тирмизӣ, 1053; Сунани Насой, 150; Сунани Ибни Моча, 1546, 1547. Ин ҳадис аз Абӯхурайра (р) ва Ибни Аббос (р) низ ривоят шудааст. Дар ривояти Тирмизӣ аз Ибни Аббос (р) омадааст: «*Расули Худо (с) аз назди гӯристони Мадина гузашт ва рӯй ба он оварда, фармуд: Ассалому Ҷа-лайкум, эй аҳли қубур! Худо мо ва шуморо магфират намояд. Шумо салаф (ва пешгард)-и моед ва мо аз пайи шумо*».

гар пўстин, мўза, силоҳ ва ҳамчунин либосҳои пиназада-ашро (кўхна, фарсуда), агар дар тан дошта бошад, мебароранд ва баъд кафан намуда, барояш чаноза меҳонанд ва сипас дафнаш мекунанд.

### *Часадҳои шаҳидони зерин шуста мешаванд:*

1. Касе, ки ўро дар ҳоли мачрӯҳӣ, вале зинда биёбанд ва пас аз он чон бисупорад ва кушандааш маълум набошад.

2. Касе, ки дар майдони набард мачрӯҳ шуда, сипас ўро муъолиҷа намоянд ва ё ин ки чизе бихӯрад ё биёшомад ва пас аз он чон бисупорад.

3. Касе, ки дар майдони набард мачрӯҳ шуда, сипас ўро аз майдони чанг зинда берун оваранд ва баъд аз он чон бисупорад.

4. Касе, ки дар майдони набард захмӣ шуда, ҳамчунон хушёр боқӣ бимонад, то муддати вақти як намоз бар ў бигзарад, он гоҳ чон дихад.

### **Шаҳид бар се қисм аст**

1. Шаҳиди дунё ва охират ва он шаҳиди комил мебошад.

2. Шаҳиди охират.

3. Шаҳиди дунё.

1. **Шаҳиди комил:** Шаҳодати комил вақте таҳаққуқ мейёбад, ки дар шахси қушташуда шаш шарти зерин вучуд дошта бошад:

а) Ақл, б) булуг, в) қушта шудани ба ноҳақ, г) қуштана, ки дар ивази он моле воҷиб нагардад д) пок будан аз ҷанобат ва ҳайзу нифос, ж) адами иртисос.<sup>1</sup> Мусалмон будан асоси он мебошад.

<sup>1</sup> Иртисос ба маъни кўхна намудан ва гузаронидани фурсате мебошад ва бо сигаи мачхул дар бораи шахсе ба кор меравад, ки пас аз заҳм ҳӯрдан аз майдони чанг зинда берун бурда шавад. Адами иртисос ба маъни наёфтани чунин фурсате мебошад, яъне пас аз заҳм ҳӯрдан бевосита ба шаҳодат расидан.

Агар шахси ба шаҳодат расида дорои шартҳои боло бошад, ба вай шаҳиди комил (аъло) ва ё шаҳиди дунё ва охират гуфта мешавад. Яъне дар дунё аҳкоми хоссе ба вай тааллук мегирад ва бо риояи муқаррароти маҳсусе ба хок супорида мешавад.

Аҳкоми дунявии ин навъ шаҳид он аст, ки ҳар чизе аз либосҳояш, ки салоҳияти кафаниро надошта бошанд, аз танаш бароварда мешаванд, ба монанди пӯстин, кулоҳ, мӯза, силоҳ ва гайра. Вале агар либоси дигаре ба ҷуз пӯстин ва болопӯш надошта бошад, онҳоро берун намекунанд. Дар сурате ки либосҳояш аз миқдори кафани суннатӣ, яъне аз се даст кам бошанд, чизе ба онҳо илова мешавад ва агар аз он (кафани суннатӣ) зиёд бошанд, аз онҳо кам карда мешавад. Аммо тамоми либосҳояшро берун овардан ва бо порчай нав кафан кардани вай макрӯҳ мебошад.

Бар ин навъ шаҳид намози ҷаноза ҳонда мешавад ва ношуста бо ҳамон ҳуну ҳалаф ва либосҳояш ба хок супорида мешавад. Ин аҳкоми дунявӣ барои ҳамин гурӯҳ аз шаҳидони роҳи Ҳудо хос мебошад. Паёмбари Ҳудо (с) дар бораи шаҳидони ҷангӣ Ҳуд фармудааст: «*Онҳоро бо ҳамон заҳмҳо ва ҳунҳояшон дағн намоед*».<sup>1</sup>

Фарқе намекунад, ки он шаҳс дар майдони ҷанг ва дар ҳолати задухӯрд ба ҳалокат расида бошад, ё аз дasti ёғиёни саркаш, роҳзанон ва дуздони шабгард кушта шуда бошад, ҳатто агар дар вақти дифоъ аз ҷону мол, аҳлу аёл ва обрӯи ҳуд ба шаҳодат расида бошад.

**2. Шаҳиди охират** шаҳсест, ки ба монанди шаҳидони навъи аввал ба шаҳодат расидааст, вале яке аз шартҳои зикршуда барои ӯ фароҳам нагардидааст. Ин табакаи шаҳидон низ аз тамоми имтиёзҳо ва неъматҳое, ки Ҳудованд барои шаҳидон дар охират вайда додааст, барҳӯрдор мебошанд, вале аҳкоми дунявие, ки ба гурӯҳи аввали шаҳидон ихтисос доштанд, ба шаҳидони охират тааллук намегиранд. Яъне онҳо бар асоси муқаррароти дигаре, ки ба-

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 1346.

рои умуми фавтидагони мусалмон анчом дода мешаванд, дафн мегарданд. Яъне ба мисли дигар фавтидагон шуста ва кафан карда мешавад ва пас аз намози чаноза ба хок супорида мешавад.

**а)** Шахси ба шаҳодатрасида, агар шарти ақл барои ӯ фароҳам нагардида бошад, яъне девона ва ноқисулақл ба воя расида бошад, ё шарти балофат барояш фароҳам нағардида бошад, яъне қӯдак ва хурдсол бошад, ё шарти поқӣ барояш фароҳам набошад, яъне дар ҳолати ҷанобат ва ё ҳайзу нифос бошад, ё шарти ба ноҳақ кушта шудан барояш фароҳам набошад, яъне дар натиҷаи айтиши девор ба рӯяш ё гарқ шудан дар об ё сӯхтан дар оташ ва ё ходисаҳои ноҳуши дигар бимирад ва ё ба ҳақ дар иваз (қасос)-и касе ва ё дар асоси ҳадди шаръие кушта шавад, ё дар ивази кушта шуданаш мол ва хунбаҳо воҷиб гардад, на қисос, ба монанди қатли ба ҳато ва ё шибҳи амдӣ ва ё дар кушта шуданаш иртисос ба вучуд ояд, дар тамоми ин суратҳо шаҳиди охират мегардад.

Иртисос ин ҳамон гузаштани муддатест, ки дар миёни зарба ҳӯрдани шахси ба шаҳодат расида ва ҷон супоридани ӯ ҷудой ва дерӣ меандозад, яъне пайвастан ба Ҳакро пас аз ҳӯрдани зарба каме қӯҳнатар ва дертар месозад. Фосилаи кам зараре надорад.

Адами иртисос ва «лам яртасс» будани шаҳид, қӯҳна нашудан ва ба сурати тару тоза ва бо ҳамон зарба ба ҳақ пайвастани ӯст. Чун гулҳои шаҳодат бо ҳамон тароват ва тозагие, ки чида мешаванд, ба хирмани Ҳақ фиристода шаванд, онро адами иртисос (қӯҳна нашудан) мегӯянд, ки яке аз шартҳои шаҳодати комил ба шумор меравад.

Баҳраманд гардидан шахси зарбахӯрда бо чизе аз баҳраҳо ва хидматрасониҳои зиндагӣ, ба монанди ҳӯрдан, ошомидан, хоб рафтан, дармон шудан, гузаштани вақти як намоз бар вай, дар ҳоле ки ақлу ҳушашро аз даст надоҳа бошад ва ғайра дар шаҳодати вай иртисос (қӯҳнагӣ) ба вучуд меоварад ва ӯро дар гурӯҳи дуюми шаҳидон қарор медиҳад.

Тамоми корхое, ки бо онҳо иртисос ба вучуд меояд, агар дар рафти ҷанг сурат бигиранд, дар шаҳодати вай таъсире намегузоранд ва он шахс дар чумлаи шаҳидони гуруҳи аввал бокӣ мемонад.

**6) Шаҳидони охират, яъне табақаи дуюм бисёранд:** 1. Шаҳиди муртасс (кӯхна шаҳодат). 2. Ноқису-л-акл ва де-вона, ки зулман ва ба ноҳақ кушта шавад. 3. Кӯдак ва хурдсоле, ки ба ноҳақ кушта шавад. 4. Кушташудае, ки дар ивазаш мол воҷиб гардад. 5. Касе, ки ба бемории тоъун (вабо, эпидемия) бимирад. 6. Дар замони эпидемияи вабо бо дигар беморӣ ҳам бимирад. 7. Зане, ки дар ҳолати вазъи ҳамл ва ё баъд аз он дар вақти нифос сари фарзанд биравад (бимирад). 8. Касе, ки қасди куштани душманро дошт, vale тираш ба худаш ва ё силоҳаш ба худаш бархӯрд ва кушта шуд. 9. Касе, ки дар об гарӯ шуда бимирад. 10. Касе, ки дар оташ сӯхта бимирад. 11. Касе, ки шаби чумъа бимирад. 12. Касе, ки дар талаби илм бимирад. 13. Касе, ки дар натиҷаи гаштани девор ва ё хона бар рӯяш бимирад. 14. Касе, ки бо бемории сил бимирад. 15. Касе, ки даррандае ўро бикушад. 16. Тоҷири ростгӯ ва амонатдоре, ки бимирад. 17. Касе, ки дар талоши ризқу рӯзии фарзандонаш аз роҳи ҳалол ва ё дар роҳи боло бурдани маърифатнокии динӣ ва пойбандии онҳо ба арзишҳои исломӣ бимирад вағайра.

**3. Шаҳиди дунё** – ин ҳамон мунофиқ ва шахси беакидаест, ки дар саффи мусалмонҳо кушта мешавад. Аҳомии дунявии шаҳиди комил бар вай низ тааллуқ мегиранд, vale аз охират баҳрае надорад.

Часади боғӣ (касе, ки бар валии амри муслимин саркашӣ кардааст) ва роҳзан шуста мешавад, vale бар онҳо намоз гузорида намешавад.

### Воҷиботи бозмондагони мурда

**1. Вақте банда аз дунё мегузарад, ҳарҷӣ тезтар омода соҳтан ва барои дағн ҳориҷ намудани вай бар бозмондаго-**

наш лозим аст. Паёмбари акрам (с) мефармояд: «*Дар омода сохтан ва дафни ҷаноза (мурда) шитоб намоед. Зеро агар (ҷаноза) инсони солеҳе (нек) бошад, пас ҳайрест, ки ўро ҳарчи тезтар ба он мерасонед ва агар гайри ин бошад, пас бадиест, ки онро аз гарданатон (тезтар) поин мениҳед*».<sup>1</sup>

2. Баъзе аз наздикон ва хешу табори мурда фавран ба пардоҳти қарзҳои вай аз молу дорояиш бипардозанд. Аз Ҷобир ибни Абдуллоҳ ривоят шудааст, ки: «Марде (дар замони расули Худо (с)) фавт кард. Ўро гусл дода, кафан намудем ва дар ҷои намозгоҳ, ки дар назди мақоми Ҷабраил аст, гузоштем, то расули Худо (с) бар вай намоз гузорад. Он гоҳ паёмбар (с)-ро барои хондани намоз хабар кардем. Он Ҳазрат (с) ҷанд қадаме бо мо омад ва фармуд:

*«Шояд бар гардани дӯстматон қарзे бошад (аз қарздор бошад)? Гуфтанд: Бале, ду динор қарздор аст. Паёмбар (с) ба қафо баргашт. Марде аз мо, ки Абӯқатода ном дошт, ба вай гуфт: Пардоҳти он ду динор бар ўҳдана ман. Паёмбар (с) гаштаву баргашта пурсид: Оё он ду динор бар гардани ту аст ва онҳо аз моли ту пардоҳт мешаванд ва мурда аз он барӣ (халос) аст? Гуфт: Оре. Он гоҳ (паёмбар (с)) бар вай намоз хонд».*

Баъд аз он ҳар вақте расули Худо (с) Абӯқатодаро медид, мепурсид: «*Бо он ду динор чӣ кор кардӣ?* Пас аз муддате Абӯқатода гуфт: Эй расули Худо (с)! Онҳоро пардоҳт кардам. Паёмбар (с) фармуд: «Холо азоб аз вай бардошта шуд».<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Муттрафакун алайх: Саҳехи Бухорӣ, 1315; Саҳехи Муслим, 2183 (944)-50; Сунани Абӯдовуд, 3181; Сунани Тирмизӣ, 1015; Сунани Насой, 1909; Сунани Ибни Моча, 1477.

<sup>2</sup> Ҳадиси саҳех: Сунани Тирмизӣ, 1069; Сунани Насой, 1959, 4706; Сунани Ибни Моча, 2407; [Ҷаноиз 16]; Мустадраки Ҳоким, 2393. – Ҷ. 2. – С. 370; Сунани Куброи Байҳақӣ. – Ҷ. 6. – С. 74.

Ин ҳадис аз Абдуллоҳ писари Абӯқатода (р) низ ривоят шудааст. Дар Сунани Тирмизӣ, Насой ва Ибни Моча бо рақамҳои мазкур ҳадиси Абдуллоҳ зикр гардидааст, вале Тирмизӣ дар поёни он қайд кардааст, ки ин ҳадис аз Ҷобир (р) низ ривоят шудааст.

3. Бозмондагони мурда метавонанд парда аз рӯи вай бардоранд ва пешониашро бибӯсанд ва се рӯз барои вай мотам гиранд. Аз Оиша (р) ривоят шудааст: «*Паёмбар (с) бар Усмон ибни Мазъун, ки аз дунё гузашта буд, ворид шуд ва парда аз рӯяши бардошт ва хам гашта, ўро бӯсид. Он гоҳ гирист, ба тавре ки дидам, ашк бар рухсораҳояш чорӣ гардид*».<sup>1</sup>

Аз Абдуллоҳ ибни Ҷаъфар ривоят аст, ки: «*Паёмбар (с) баъд аз вафоти Ҷаъфар, се рӯз ба аҳли байташ (барои азодорӣ) мӯҳлат дод ва назди онҳо нарафт. Пас аз он ба назди онҳо омад ва фармуд: Аз имрӯз ва баъд бар бародарам гиря накунед*».<sup>2</sup>

4. Бар бозмондагони мурда воҷиб аст, ки сабр ва розӣ будан аз тақдирро пеш гиранд.

Сабр бар вафоти фарзандон аҷри зиёде дорад. Аз Абӯсаъиди Худрӣ (р) ривоят шудааст, ки занон ба паёмбар (с) гуфтанд: Рӯзе барои (мавъизаи) мо муқаррар кун. Паёмбар (с) барои онҳо мавъиза кард ва фармуд: «*Ҳар зане се фарзандашро аз даст бидиҳад, онҳо барои вай пардае аз оташи дӯзах мешаванд. Зане гуфт: Ду фарзанд ҳам? Паёмбар фармуд: Ду фарзанд ҳам*».<sup>3</sup>

Ҳамин тавр ривоят шудааст, ки: «*Вақте мурдаи қарздореро барои намози ҷаноза ба назди расули Ҳудо (с) меоварданд, менурсид: Оё барои пардохти қарзаш чизе боқӣ гузаштааст? Агар мегуфтанд: Оре, бар вай намоз меҳонд. Дар гайри он, ба мусалмонон мегуфт: Бар рафиқатон намоз биҳонед*». (Саҳехи Бухорӣ, 2298, 5371; Саҳехи Муслим, 4134; Сунани Тирмизӣ, 1070).

<sup>1</sup> Ҳадиси саҳех: Сунани Абӯдовуд, 3163; Сунани Тирмизӣ, 989; [Ирво 693]; [Саҳехи Сунани Ибни Моча 1191]; Сунани Ибни Моча, 1456. Ҳамчунин ривоят шудааст, ки: «*Абӯбакр паёмбар (с)-ро пас аз вафоташ бӯса кард*». (Тирмизӣ онро дар шарҳи ҳадиси боло ҳадиси ҳасан ва саҳех гуфтааст).

<sup>2</sup> Саҳех : [Саҳехи Сунани Насой 4823]; [Ҷаноиз 21]; Сунани Абӯдовуд, 4192; Сунани Насой, 182.

<sup>3</sup> Муттафақун алайҳ: Саҳехи Бухорӣ, 101, 1249, 7310; Саҳехи Муслим, 6642 (2633)-152.

Ҳамчунин бозмондагони мурда бояд истирчоъ ва дуъо намоянд. *Истирчоъ он аст, ки шахс «Инно липлоҳи ва инно илайҳи роҷиъун» ҳамон гуна ки дар оят омадааст, бигўяд ва дуъо намояд:* «*Аллоҳумма очирни фӣ мусибатӣ вах-лӯф лӣ хайран минҳо», «Худовандо! Маро дар ин мусибатам аҷр бидех ва беҳтар аз онро бароям ҷойгузин фармо».<sup>1</sup>*

**5.** Бар бозмондагони мурда, ба ҳусус занон, нолаву фигон ва навҳа намудан, бар сару рӯи худ задан ва гиребон пора кардан, мӯи сар қандан ва ё жӯлида намудан ҳаром аст.

Абӯмолики Ашъарӣ (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) фармуд: «*Чаҳор коре аз корҳои даврони ҷоҳилият дар уммати ман боқӣ мондаанд, ки аз онҳо даст барнамедоранд: Фаҳрфурӯшии (бечо) ба ниёғон, таън дар насаబҳо, талаби борон аз ситорагон ва навҳагарӣ*». Ҳамчунин фармуд: «*Агар зани навҳагар пеш аз маргаш тавба накунад, рӯзи қиёмат дар ҳоле зинда мешавад, ки пероҳане огушта ба равгани (қирмонанд) ва зирхе аз зангор бар тан дорад*».<sup>2</sup>

Паёмбар (с) ҳамчунин фармуд: «*Касе, ки бар сару рӯи худ бизанад ва гиребонаширо пора намояд ва ба монанди даврони ҷоҳилият навҳаву фигон намояд, чунин одаме аз мо нест*».<sup>3</sup>

Он чи дар ин маврид ҷоиз аст, ором-ором гиристан аст. Расули Худо (с) пас аз марги фарзандаш Иброҳим, фармуд: «*Чашмҳо ашкборанд ва дил андӯҳгин ва ба ҷуз он чӣ Худоро хушиуд намояд, чизи дигаре намегӯем. Иброҳим!*

<sup>1</sup> Аз Уммисалама (р) ривоят шудааст, ки расули Худо (с) фармуд: «*Ба касе аз шумо мусибате расад, Инно липлоҳи ва... (дуъои мазкур)-ро бигӯяд*». (Сунани Абӯдовуд, 3119; Сунани Ибни Моча, 1598).

<sup>2</sup> Саҳех: [Чаноиз 28]; Саҳехи Муслим, 2157 (934)-29; Сунани Тирмизӣ, 1001; Сунани Ибни Моча, 1582; Муснади имом Аҳмад, 9562. Ч. 3. – С. 211; Муснади Абӯяъло, 1577. Ч. 3. – С. 148; Сунани Куброи Байҳақӣ, 7211. Ч. 5. – С. 420.

<sup>3</sup> Муттафақун алайҳ: Саҳехи Бухорӣ, 1294, 1297, 1298, 3519; Саҳехи Муслим, 281 (103)-165, 282 (...) -166; Сунани Тирмизӣ, 999; Сунани Насой, 1859, 1860-1864; Сунани Ибни Моча, 1584.

***Мо ба ростӣ, аз фироқи ту гамгинем».<sup>1</sup>***

6. Ҳарчанд барои намози ҷаноза ҷамоат шарт нест, вале шумораи намозгузорон ҳар андозае бештар бошад, беҳтар аст.

Паёмбар (с) фармудаанд: «Ҳар фавтидае, ки сад нафар мусалмон бар вай намоз бигузоранд ва дар ҳаққи вай дуъо намоянд, дуъо ва шафоъати (хостаи) онҳо барояши иҷобат мегардад».<sup>2</sup>

Дар ҷои дигар мефармояд: «Ҳар мусалмоне бимирад ва ҷиҳил нафар бандаш мӯъмин, ки ба Ҳудо ширк наовардаанд, бар ҷанозаи вай намоз бигузоранд, ҳатман, Ҳудованд (дуъои онҳоро барои ў иҷобат менамояд) ва онҳоро дар ҳаққи ў шафөв қарор медиҳад».<sup>3</sup>

7. Барои шахси мусалмон шоиста аст, ки аз фазилату савоби намози ҷаноза ва рафтани аз қафои тобут ақиб на-монаид.

Абӯҳурайра (р) ривоят мекунад, ки паёмбар (с) фармуд: «Ҳар касе бар ҷанозае намоз бихонаад, вале онро ташийъ нақунаад, як қирот (аҷр) мегирад ва агар онро ташийъ намояд, ду қирот (аҷр) мегирад. Пурсида шуд, ки ду қирот чӣ қадар аст? Фармуд: хурдтарини он ба андозаи кӯҳи Ҳууд аст».<sup>4</sup>

8. Яке дигар аз воҷиботи динӣ, меъёрҳои ахлоқӣ ва арзишҳои инсонии ислом дар рӯзи мусибат он аст, ки ҳамсоягон, наздикон ва дӯстони хонаводai мурда дар муддати се рӯз барои онҳо таом ва ягон ҳӯроке бифиристанд. Зеро ин се рӯз рӯзҳои мусибат ва азодории онҳост

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 1303; Саҳехи Муслим, (2315)-62; Сунани Абӯдовуд, 3126; Сунани Насой, 1868; Сунани Ибни Моча, 1589.

<sup>2</sup> Саҳехи Муслим, (947)-58; Сунани Тирмизӣ, 1029; Сунани Насой, 1991.

<sup>3</sup> Саҳехи Муслим, 2193 (948)-59; Сунани Абӯдовуд, 3170; Сунани Ибни Моча, 1489.

<sup>4</sup> Саҳех: [Саҳехи Ҷомеъу-с-сагир, 6355]; Саҳехи Бухорӣ, 47, 1323, 1325; Саҳехи Муслим, 2186 (945)-52, 2187 (...)-53, 2188 (...)-54, 2191 (...)-56; Сунани Насой, 1995, 5047; Сунани Ибни Моча, 1540.

ва онҳо дар ин муддат гирифтори ғаму мусибати хеш ме-бошанд.

Ривоят шудааст, ки вақте хабари шаҳодати Ҷаъфар расид, паёмбар (с) фармуд: «*Барои хонадони Ҷаъфар таоме омода созед. Зоро ба сари онҳо амр (ва мусибат)-е омада-аст, ки онҳоро (аз ҳар чизе) машгул медорад*».<sup>1</sup>

**9. Аъмол ва корҳои бозмондагон дар мавридҳои зерин барои фавтидагон нафъ мебахшанд:**

а) Дуъои хайри мусалмонон барои онҳо.

б) Пардохтани қарзҳои фавтида.

в) Қазо доштани назрҳои фавтида, хоҳ рӯза бошанд хоҳ назрҳои молӣ.

г) Аъмоли неке, ки фарзандони солехи фавтида анҷом медиҳанд.

Худованд мефармояд:

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنْسَنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

**«Дар ҳақиқат, барои инсон подош ва баҳрае, ҷуз он чи худ барои он талош намудааст, нест».<sup>2</sup>**

Ва паёмбар (с) мефармояд: «*Поктарин чизе, ки одами мөхӯрад, ҳамон чизест, ки аз қасби худаши бошад ва фарзанди одам низ аз қасби ўба шумор меравад*».<sup>3</sup>

д) Садақоти ҷория ва аъмоли неке, ки аз худ бар ҷой гузошта бошад

Абӯҳурайра (р) ривоят мекунад, ки паёмбар (с) фармуд: «*Вақте инсон мемирад, амал (ва ҳар робитае, ки бо дунё дошт), бурида мешавад, магар аз се чиз: садақаш ҷория (пойдор ва давомнок), илме, ки мавриди истифодаи дигарон*

<sup>1</sup> Сунани Абӯдовуд, 3132; Сунани Тирмизӣ, 998; Сунани Ибни Моча, 1610.

<sup>2</sup> Сураи Начм, 53: 39.

<sup>3</sup> Саҳех: Сунани Абӯдовуд, 3528, 3529; Сунани Тирмизӣ, 1358; Сунани Насой, 4461, 4462; Сунани Ибни Моча, 2137, 2290.

*қарор гирад ва фарзанди неке, ки барои ӯ дуъо қунад».*<sup>1</sup>

10. Анҷом додани корҳое, ки хилофи муқаррароти шариати ислом ва роҳнамоиҳои арзишманди расули акрам (с) мебошанд, дар канори қабрҳо бар мусалмонон ҳаром аст.

а) Забҳ намудани чорвое барои ризои Худо дар канори қабре. Паёмбари акрам (с) мефармояд: «*Ло Ҷакра фил-исломи*», «*Ақр (забҳ намудан бар сари қабр) дар ислом нест*».<sup>2</sup>

Абдурраззоқ ибни Ҳумом мегӯяд: Аҳли ҷоҳилият ғов ва ё гӯсфандеро дар канори қабр сар мебуриданд.<sup>3</sup>

б) Рӯ ба рӯи қабр намоз хондан.

Паёмбар (с) мефармояд: «*Рӯ ба сӯи қабрҳо намоз нахонед*».<sup>4</sup>

в) Намоз хондан дар канори қабрҳо ҳарчанд рӯ ба сӯи онҳо набошад ҳам, макрӯҳ аст, зоро расули акрам (с) мефармояд: «*Метавон дар тамоми сатҳи (рӯи) замин намоз хонд, ба ҷуз гӯристон ва ҳаммом*».<sup>5</sup>

г) Сохтани масcid ва гунбаз бар рӯи қабр.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Саҳехи Муслим, 4199 (1631)-14; Сунани Абӯдовуд, 2880; Сунани Тирмизӣ, 1376; Сунани Насой, 3653; Сунани Ибни Моча, 241, 242.

<sup>2</sup> Хитобӣ мегӯяд: «Аҳли ҷоҳилият шутуреро бар сари қабри шахси солеҳе (неке) сар мебуриданд ва мегуфтанд: Ин подоши корҳое ҳаст, ки шахси фавтида дар даврони зиндагонияш анҷом додааст». (Сунани Абӯдовуд, 3222. Он кори даврони ҷоҳилиятро «акр» мегӯянд, ки он дар ислом ҷоиз нест).

<sup>3</sup> Сунани Абӯдовуд, 3222.

<sup>4</sup> Саҳехи Муслим, 2247 (972)-97; Сунани Абӯдовуд, 3229; Сунани Тирмизӣ, 1050; Сунани Насой, 759.

<sup>5</sup> Сунани Абӯдовуд, 492; Сунани Тирмизӣ, 317; Сунани Ибни Моча, 745.

<sup>6</sup> Ҷобир (р) ривоят менамояд, ки: «*Расули Худо (с) аз гаҷкорӣ намудани қабрҳо, навиштани катибаҳо (ва лавҳаҳои ёдгорӣ) бар онҳо, бино кардан бар рӯи онҳо ва аз зери по карданӣ онҳо нахӣ намудааст*». (Саҳехи Муслим, 2242 (970)-94; Сунани Абӯдовуд, 3225, 3226; Сунани Тирмизӣ, 1052; Сунани Насой, 2026, 2027; Сунани Ибни Моча, 1562, 1563, 1564).

Дар ривояти дигар омадааст: «*Дар аснои бемории паёмбар (с) Умми-салама ва Уммиҳабиба аз калисое ёдвар шуданд, ки онро дар сарзамини*

д) Табдил додани қабристон ба чои баргузории идҳо ва маросимҳои ҷашну сурур ва рафтан ба қабристон дар вақтҳои муайян ва бино бар муносибатҳои хоссе бо мақсади ибодату ниёиш ва тазаррӯъу гиря дар назди онҳо.



ФИҚХИ ИСЛОМИ

---

Ҳабаша дида буданд. Зебоӣ ва суратҳои онро ба ёд оварданд. Расули Ҳудо (с) сар бардошт ва гуфт: *Онҳо (мардумеанд), ки вақте марди солеҳ (ва нек)-е аз эшон бимирад, бар рӯи қабраши масҷиде бино менамоянд ва дар он ҳамон (гуна) суратҳоро мекашанд. Онҳо бадтарини ҳалқ дар назди Ҳудо мебошанд».* (Саҳехи Бухорӣ, 427, 434, 1341, 3873; Саҳехи Муслим, 1181 (528)-16; Суннани Насоӣ, 703).

*Бахши сеюм*

# КИТОБИ ЗАКОТ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيمْ

«Аз молхояшон садақа (закот)-е  
баргир, ки эшонро ба василаи  
он пок ва тазкия намой»

(Сураи Тавба, 9:103).

## **Фасли аввал**

### **ЗАКОТ**

Закот яке дигар аз фароизи Худованди мутаъюл бар мусалмонон ва яке аз рукнҳои ислом аст. Дар аҳамияти закот ҳамин далел бас аст, ки дар сӣ ояти Қуръони мачид ҳамроҳи намоз зикр гардида ва нишонаи имон ва сабаби растагорӣ шумурда шудааст. Аз ривоятҳои гуногуне, ки аз расули Ҳудо (с) нақл шудааст ва аз амалкарди хулафои рошидин бармеояд, ки «*касе аз пардохти закот ҷилавгарӣ қунад, аз дин ҳориҷ аст*».

Закот, ушр, садақаи Фитр ва дигар пардохтҳои молӣ, бахше аз низоми мутакомили иҷтимоӣ – иқтисодии исломро ба вучуд овардаанд. Ин низоми молӣ ба гунае тарҳрезӣ гардидааст, ки бар сарватмандон ва соҳибони сармоя чандон сангинӣ ва бори гаронеро ба вучуд намеоварад, зеро он миқдори ноҷизе аз молу сармояни онҳоро, ки ҳудудан дувуним (2,5) дар садро ташкил медиҳад, дар бар мегирад.

Аз тарафи дигар, ин низоми мутакомил ва дақиқи молӣ дар миёни қиширҳои гуногуни ҷомеа фазои таътуғу ҳамдардӣ, таъовуну ҳамкорӣ, авотифи нек нисбат ба якдигар ва эҳтироми мутақобиларо ба вучуд меоварад. Бо ҳамин, амният ва заминаҳои шукуфоии иқтисоди қишвар ва рушди молии сармоядорони доҳилӣ, на танҳо аз назари қонунҳои иҷтимоӣ – иқтисодӣ ва мақомоти қишварӣ таъмин ва фароҳам мегардад, балки дар қалби ҷомеа фазои муносибе барои он ба вучуд меояд.

Сатҳи баланди афкори умумӣ ва авотифи неки иҷтимоӣ қиширҳои гуногуни ҷомеаро дар ҷодаи ҳамкориҳои мутақобил, инкишофи ҳамаҷонибаи фарҳанги амонатдорӣ, хифзи эҳтиром ва арзиши моликияти ҳусусӣ ва риояи меъёрҳои ахлоқӣ, иффат ва покӣ ба ҳаракат ва пӯёй воме

дорад. Шахси сарватманд дар назари мардум дигар на як унсури манфур, судчӯй, моландӯз, баҳил ва бори гарони ҷомеа, балки инсони неку босалоҳият, начиб ва хайрҳоҳи миллат ба шумор меравад.

### *Ин пардохтҳои молӣ:*

а) Нафси одами сарватмандро аз палидиҳои бухлу та-маъ ва шароратҳои тангҷашмию дунёпарастӣ пок мегардонад ва нафси камбағалро аз ҳасадварзию адоварат ва орзуи заволи неъмати дигарон раҳо месозад.

б) Масолехи умумиеро, ки зиндагӣ ва саодати мардум дар гарави онҳост, ба вучуд меоварад.

в) Дар шахси сарватманд эҳсоси масъулият нисбат ба қишири ниёзманд ва камбағали ҷомеа ба вучуд меоварад.

г) Барои сарватҳо ва боигарие, ки дар ихтиёри сарватмандон, тоҷирон ва сармоядорон қарор дорад, ҳадду андозае ба вучуд меоварад, то молу сармоя дар ихтиёри табақаи (элитай) хосе қарор надошта ва танҳо дар миёни онҳо даст ба даст Nagarداد, балки дигар қиширҳои ҷомеа низ аз он баҳраманд бушанд.

д) Аз ҳама муҳимтар, пок гардидани молу дороии шахси сарватманд ва рушду нумӯи он аст, ки бо пардохти закот, ушр, садакаи Фитр ва дигар пардохтҳои молӣ барояш ҳосил мегардад ва ба хайру пешрафти худи ў мечомад.

Барои шахси закотдиҳанда ҳамин ифтихор бас аст, ки закоти ў, вакте ба дasti мустаҳиққи худ мерасад, ба ин маъно аст, ки онро Худо мегираад ва қабул менамояд. Куръони карим пас аз зикри моҳият ва ҳикмати гирифта-ни закот мефармояд:

أَلْمَرْ يَعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبِلُ الْتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ  
 وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ أَلْتَوَابُ الرَّحِيمُ

«Оё надонистанд, ки (танҳо) Худо тавбаро аз бандаго-наш мепазирад ва садақотро мегираад ва ин ки Худо тавба-

**пазири мөхрубон аст».<sup>1</sup>**

Бо ин ҳама, агар мусалмоне аз додани закот худдорӣ намояд ва аз анҷоми ин вазифаи муқаддаси илоҳӣ ва таклифи иҷтимоии ислом шона ҳолӣ кунад ва боз фикр кунад, ки ҳамин ки ба ойини ислом эътиқодманд мебошад ва намозу рӯзаашро ба ҷо меоварад, қифоя аст, бояд хуб бидонад, ки чунин эътиқодмандӣ ва диндорие аз ҷониби Худо пазируфтанист.

Дар садри ислом саҳобагони бузурги расули акрам (с) бо сарварии халифаи он ҳазрат Абӯбакри Сиддик (р) тоифае аз мардуми арабро, ки аз додани закот сар боз зада буданд, дар ҷумлаи ҳоригаштагони аз дини Ҳудо дониста, бар зидди онҳо ба мубориза барҳостанд. Он тоифа танҳо аз додани закот сар боз зада буданд, вале дигар руҳиҳо ва асосҳои исломро қабул доштанд. Ислом як тарҳ (комплекс)-и мутакомили илоҳист, ки чунин таҷзияҳо ва бозигарии намепазирад. Бинобар ин, барои як мусалмони хуб ва ҳайроҳи дину миллат шоиста нест, ки худро ногоҳона дар саффи муҳолифони ислом қарор дихад.

Закот дар лугат ба маъни «покӣ» ва «зиёдат» аст ва дар истилоҳи шаръ иборат аз як миқдор молест, ки тибқи шароити маҳсус бояд ба мустаҳиқки закот дода шавад.

### **Мавриҷҳои закот**

#### ***Закот дар навъҳои моликияти зерин фарз аст:***

1. Чизҳои қиматбаҳо, монанди тилло, нукра, пул ва гайра.
2. Ҷаҳорпоёни хонагӣ, мисли шутур, гов, гӯсфанд, асп ва гайра.
3. Молҳои тиҷоратӣ.
4. Зироат ва меваҷоат.
5. Канданиҳои фоиданок (маъданҳо).

<sup>1</sup> Сураи Тавба, 9: 104.

Закоти ин чизҳо дар сурате фарз мешавад, ки ба як микдори муайяне, ки онро «нисоби том» мегӯянд, бира-санд. Пас агар микдори чизҳои зикршуда аз ҳадди нисоби том камтар бошад, закот надоранд.

Нисоби томми (комил) ҳар яке аз чизҳои мазкур ба тафсил хоҳад омад.

Лозим ба ёдоварист, ки тамоми чизҳое, ки инсон ва хонаводааш дар зиндагии худ ба онҳо ниёз дорад, аз ҳисоби нисоби том ҷудо мебошанд, магар вақте ки дар онҳо мақсади тиҷорат дошта бошад. Ба намунае аз лаво-зими мавриди ниёз ишора мекунем:

1. Ҳӯрок ва пӯшоки зарурий.
2. Заруриёти хона, монанди косаю табак, қолин ва гайра.
3. Василаҳои нақлия дар ҳадди зарурат.
4. Ҳонаҳои истиқоматӣ.
5. Китобҳои мавриди ниёз ва гайра.

Шахсе дорои нисоб буда, вале қарздор ҳам бошад, агар микдори қарзаш ба андозай тамоми молаш бошад, закот бар ӯ фарз нест, вале агар молаш бештар аз микдори қарзаш бошад ва ин моли зиёд ба ҳадди нисоби том бира-сад, он гоҳ закот бар он тааллук мегирад.

Закот бар моли гумшуда низ тааллук намегирад.

### Закот бар ҳар фарз аст?

*Пардохти закот бар ҳар мусалмоне, ки шароити зе-ринро доро бошад, фарз аст:*

1. Озод бошад.
2. Болиг бошад.
3. Оқил бошад.
4. Молики комилу-л-ихтиёри нисоби том бошад.
5. Як соли қамарӣ бар молаш бигузарад, яъне як сол молики он шуда бошад.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ҳар гоҳ соли қамарӣ пурра ба поён бирасад, баровардани закот бар вай фарз мегардад. Дар солҳои баъдӣ, дар ҳамон таърихе, ки бори

**6.** Мол нумӯқунанда, яъне қобили афзоиш ва зиёдшавӣ бошад. Бинобар ин шарт моли гумшууда аз тааллуки закот хориҷ аст.

Пардохти закот аз чумлаи муҳимтарин ибодатҳо ва рукни сеюми ислом мебошад. Бинобар ин, бояд он чи ме-пардозад, ба нияти закот ва бо қасди қурбат<sup>1</sup> бошад. Ни-ятро метавонад ҳангоми пардохти закот ва ё ҳангоме ку-над, ки миқдори закотро аз молаш чудо месозад.

Шахсе, ки тамоми молашро садақа мекунад, пардохти закот аз зиммаи ӯ соқит мешавад, ҳарчанд нияти закотро дар он накарда бошад.



---

аввал закоташро дода буд, пардохтани закот фарз мегардад. Бинобар ин, мусалмонҳо аксаран моҳи мубораки Рамазонро барои закоти худ ихтиёр кардаанд, ҳарчанд моҳҳои дигар низ боке надоранд.

Паёмбар (с) мефармояд: «*Дар ҳеч моле закот воҷиб намегардад, то он ки соле бар вай бигузарад*». (Сунани Абӯдовуд, 1573; Муснади имом Аҳмад, 1264).

<sup>1</sup> Қурбат ба маъни наздиқӣ ба Худои бузург ва ба даст овардани ризои Ӯ мебошад.

### *Фасли дуюм*

## НАВЪҲОИ АМВОЛЕ, КИ ЗАКОТ ДАР ОНҲО ВОЧИБ МЕБОШАД

Чӣ тавре гуфта шуд, *молҳое, ки дар онҳо закот воҷиб мегардад, панҷ навъ мебошанд:*

1. Накдинаҳои муомилотии тилло ва нукра ва андӯхтаҳои он ду, ба монанди зеваролот, василаҳои ороишӣ ва ғайра. Пулҳои роиҷи кишварҳо, бонкнотҳо, қофазҳои баҳодор, сиккаҳо (чекҳо)-и бонкӣ ва ғайра дар хукми нақдинаҳои муомилотии тилло ва нукра буда, ба онҳо муқоиса мешаванд.

2. Молҳои тиҷоратӣ. Он тамоми амволи манқул ва ғайриманқули шахсро, ки дар он қасди ҳариду фурӯш ва тиҷоратро дошта бошад, дар бар мегирад.

3. Сарвати ҳайвонии шаҳс, ба монанди шутур, ғов ва гӯсфанд.

4. Маҳсулоти зироатӣ, ба монанди гандум, ҷав ва ғайра, меваҷот, ба монанди ангур, хурмо ва меваҳои дигар ва ҳосили асал.

5. Канданиҳои фоиданок, сарватҳои зеризаминиӣ ва рӯйзамиинии табиат, бозёфтҳои ганҷӣ ва дигар ашёи нодир. Ин навъи панҷум дар фикҳ дар зери унвони «маъданҳо» баён мешавад.

### **Нисоби муайяни ҳар навъи мол ва миқдори ҳаққи закоти он**

#### **Нисоби чаҳорпоён**

Барои воҷиб шудани закот дар чаҳорпоён соима (дар пушта ҷарокунанда) будани онҳо шарт аст. Соима ба

ҳайвоне гуфта мешавад, ки ду холат (шароит)-и зерин дар он ёфт шавад:

**Аввал:** аксари солро дар биёбон ва пуштаҳо чаро кунад. Агар нисфи сол ё бештар аз он охурбанд бошад, ба он соима гуфта намешавад.<sup>1</sup>

**Дуюм:** мақсад аз нигоҳдории онҳо, ширу насл ва фарбехӣ бошад. Агар барои гӯшт ва ё саворӣ нигаҳдорӣ шаванд, ба онҳо соима гуфта намешавад ва закот дар онҳо воҷиб намегардад, ҳарчанд бештари сол бо даҳони худ чаро кунанд.

Агар ҳайвон соима бошад (яъне бештари солро дар пушта чаро кунад) ва дар нисфи сол соҳибашон онҳоро ба нияти тиҷорат бифурӯшад, закоти он сол бар вай воҷиб намешавад, балки аз ҳангоми байъ (фурӯш), вақте соле бар он тамом шавад, аз қимати он закот дода мешавад.

Дар барраҳо, бузголаҳо ва гӯсолаҳо вақте танҳо бошанд (яъне чудо аз модаронашон), закот воҷиб намешавад. Аммо агар ҳамроҳ бо модаронашон бошанд, аз ҳамааш закот дода мешавад. Агар ҳанӯз соле тамом нагашта, ҳайвонҳои калон бимиранд, закот аз бачаҳои онҳо боз соқит мешавад.

Аспҳо вақте нару мода бо ҳам якҷо бошанд (яъне ба сурати галла бошанд), закот бар онҳо воҷиб мешавад. Бояд қиматгузорӣ шаванд ва аз ҳар ҷиҳиз дирҳам як дирҳам закот бароварда шавад.

Дар ҳару ҳаҷир агар барои тиҷорат набошанд, закот воҷиб намешавад, аммо агар барои тиҷорат бошанд, аз қимати онҳо мисли асп закот дода мешавад.

## 1. Шутур

Нисоби томми шутур аз панҷ сар шурӯъ мешавад. Ҳар кӣ дорои панҷ сар шутур ва ё бештар аз он буда ва як сол бар онҳо бигзарад, закот бар ӯ фарз мегардад, ки тар

<sup>1</sup> Соима – ба даҳони худ ҷарокунанда.

тибаш ин аст:

1. Закоти панҷ сар шутур то нӯҳ шутур, як гӯсфанд аст.
  2. Закоти даҳ сар шутур то чордаҳ шутур, ду гӯсфанд аст.
  3. Закоти понздаҳ сар шутур то нуздаҳ шутур се гӯсфанд аст.
  4. Закоти бист сар шутур то бисту чаҳор шутур, чаҳор гӯсфанд аст.
  5. Закоти бисту панҷ сар шутур то сию панҷ шутур, як шутури модаи яксола аст.
  6. Закоти сию шаш сар шутур то чилу панҷ шутур, як шутури модаи дусола аст.
  7. Закоти чилу шаш сар шутур то шаст шутур, як шутури сесола аст.
  8. Закоти шасту як сар шутур то ҳафтоду панҷ шутур, як шутури чаҳорсола аст.
  9. Закоти ҳафтоду шаш сар шутур то навад шутур, ду шутури дусола аст.
  10. Закоти наваду як сар шутур то яксаду бист шутур, ду шутури сесола аст.
- Сипас, аз яксаду бист боло то замоне ки саршумори шутурҳо ба яксаду чилу нӯҳ адад бирасад, мувофиқи ҳисоботи боло ҳисоб мекунем, ба ин тариқ ки:
11. Закоти яксаду бисту панҷ сар шутур то яксаду бисту нӯҳ шутур, ду шутури сесола ва як гӯсфанд аст.
  12. Закоти яксаду сӣ сар шутур то яксаду сию чаҳор шутур, ду шутури сесола ва ду гӯсфанд аст.
  13. Закоти яксаду сию панҷ сар шутур то яксаду сию нӯҳ шутур, ду шутури сесола ва се гӯсфанд аст.
  14. Закоти яксаду чил сар шутур то яксаду чилу чаҳор шутур, ду шутури сесола ва чор гӯсфанд аст.
  15. Закоти яксаду чилу панҷ сар шутур то яксаду чилу нӯҳ шутур, ду шутури сесола ва як шутури яксола аст.
  16. Закоти яксаду панҷоҳ сар шутур, се шутури сесола аст.
- Сипас аз яксаду панҷоҳ ба боло то замоне ки шумо-

рай шутурхо ба яксаду наваду шаш то дусад шутур нарасад, тибқи ҳисоботи боло ҳисоб ҳоҳем кард ва дар яксаду наваду шаш сар шутур то дусад шутур, чор шутури сесола закот вучуд дорад ва пас аз он боз ҳисобро аз сар мегирим ва то охир.

Барои закот шутури мода бидиҳад. Агар шутури нар бошад, нигоҳ кунад вақте қиматаш бо қимати шутури мода баробар бошад, ҷоиз аст.

## 2. Гов

Нисоби пурраи (том) гов аз сӣ сар шурӯъ мешавад.

- 1.** Закоти сӣ сар гов як ғӯсолаи яксола аст.
- 2.** Закоти чил сар гов як ғӯсолаи дусола аст ва то панҷоҳу нӯҳ сар гов ба ҳамин андоза ҳисоб мешавад.
- 3.** Закоти шаст сар гов ду ғӯсолаи яксола аст.
- 4.** Закоти ҳафтод сар гов як ғӯсолаи дусола ва як ғӯсолаи яксола аст.
- 5.** Закоти сад сар гов ду ғӯсолаи яксола ва як ғӯсолаи дусола аст. Аз ин ба боло ба ҳамин гуна дар ҳар даҳ сар гов фарзияти закот аз ғӯсолаи яксола ба дусола тағиیر меёбад.

## 3. Гӯсфанд

Нисоби пурраи гӯсфанд аз чил сар шурӯъ мешавад.

- 1.** Закоти чил сар гӯсфанд то яксаду бист гӯсфанд, як гӯсфанд аст.
- 2.** Закоти яксаду бистуяк сар гӯсфанд то дусад гӯсфанд, ду гӯсфанд аст.
- 3.** Закоти дусаду як сар гӯсфанд то сесаду наваду нӯҳ гӯсфанд, се гӯсфанд аст.
- 4.** Закоти чорсад сар гӯсфанд чор сар гӯсфанд аст. Аз ин ба боло дар ҳар сад сар гӯсфанд як гӯсфанд закот вучуд дорад.

Ҳукми гӯсфанд ва буз дар закот як хел аст.

#### 4. Асп

Назди имом Абӯҳанифа (рх) дар асп низ закот вучуд дорад. Соҳиби нисоби асп метавонад барои ҳар асп як динор закот бипардозад ва ё аспро нарх карда ва аз ҳар дусад дирҳам панҷ дирҳам бипардозад. Вале дар назди имом Абӯюсуф (рх) ва имом Муҳаммад (рх) дар асп закот вучуд надорад.

Дар ҳар ва ҳачир закот вучуд надорад, яъне фарз нест, магар ин ки онҳоро ба мақсади тиҷорат гирифта бошад.

Ҳамон тавре мебинем, тамоми чаҳорпоёне, ки аз ни-соб ва саршумори муайяни онҳо закот бароварда мешавад, вақте рӯ ба афзоиш ва наслдиҳӣ мегузоранд, барои аф-зиши рӯ ба болои онҳо зинаҳои муайяне муқаррар гардидааст. Вақте шумораи онҳо ба зинае расид ва саршумори муайяни онро комил намуд, пардоҳти наве, ки илова бар пардоҳти нисоби аслист, бар соҳибашон воҷиб мегардад.

Ҳар миқдор афзоише, ки аз як зина то зинаи дигар (боло) ба вучуд меояд, то замоне ки нисоби он зинаро пурра (комил) насоҳта бошад, мӯъоф аст. Баъзе фақеҳон ҳар зинаеро, ки пас аз нисоби аслист, нисоби дуюм, нисоби сеюм ва файра мегӯянд.

Бояд донист, чаҳорпоёни мазкур, вақте нисоби онҳо ададӣ ва бо саршумор аст, ки барои наслгирий, фарбехӣ ва пашму шир нигаҳдорӣ ва парвариш шаванд. Вале агар бо мақсади тиҷорат ва ҳариду фурӯш парвариш шаванд, дигар закоти онҳо аз рӯи нисоби ададӣ ва саршумор воҷиб намегардад.

Балки ҳамчун моли тиҷорат қиматгузорӣ мешаванд ва аз пули онҳо агар ба нисоби закот бирасад, закот бароварда мешавад. Дар сурати нарасидани миқдори онҳо ба нисоб, бо пули дигар ҷинсҳои тиҷоратӣ ва ё тиллову нуқраҷамъ карда мешаванд ва аз ҳамаашон, вақте ба нисоб расиданд, закот бароварда мешавад.

Вақте чаҳорпойёни мазкур барои тиҷорат бошанд, дигар соима будани онҳо шарт нест, яъне дигар зарурат на-дорад, ки тамоми сол ва ё бештар аз ними онро бо даҳони худ дар пушта чаро намоянд. Чи дар сахро бичаранд, чи дар хона нигоҳубин шаванд, дар ҳар сурат аз қимати онҳо закот бароварда мешавад.

### Аҳкоми гуногун

Закоти чаҳорпойён дар сурате фарз мешавад, ки:

- 1.** Як соли қамарӣ бар онҳо гузашта бошад. Бинобар ин, масалан, сад сар ғовро ҳаридорӣ кунад ва пас аз нӯҳ моҳ онҳоро бифурӯшад, закоти онҳо бар он шахс фарз нест.
- 2.** Чахорпо дар тамоми сол бекор бошад. Бинобар ин, ғов, асп ва ё шутуре, ки дар кори зироат ва ё боркашӣ аз онҳо истифода мекунанд, закот надоранд.
- 3.** Чахорпо дар тамоми сол ё бештари он аз алафи би-ёбон (пушта) бичарад. Пас агар дар тамоми сол ва ё миқдоре аз он, аз алафи чида (даравида)-шуда ва ё кошташуда бихӯрад, закот надорад.

Чаҳорпойёни ҳурд (бачагиҳо) закот надоранд, магар он ки чаҳорпойёни қалон бо онҳо якҷо бошанд.



*Фасли сеюм*

## ЗАКОТИ ТИЛЛО, НУКРА ВА МОЛҲОИ ТИЧОРАТӢ

Нисоби тилло бист мисқол (воҳиди вазн) ва нисоби нукра дусад дирҳам аст, ки дар вазн ба яксаду чил мисқол баробар аст ва закоти ҳар ду рубъи (чоряки) ушри онҳо, яъне аз чил як ҳиссаи он (1/ 40) мебошад.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Мисқол воҳиди вазн аст. Дирҳам ҳам воҳиди вазн аст ва ҳам воҳиди пули нукра. Воҳиди пули тилло бошад, динор аст. Закот ба асли тилло ва нукра тааллук мегирад, на ба қимати онҳо. Яъне вакте вазни онҳо ба нисоби муайян расид, ки дар тилло бист мисқол ва дар нукра дусад дирҳам мебошад, закот дар онҳо воҷиб мегардад. Аммо қимати онҳо дар ҳар замон ва бо ҳар шароите тағиیر мёёбад ва закот ба қимати онҳо вобастагӣ надорад. Тилло ва нукра дар закот асл қарор мегиранд ва пулҳои роиҷи ҳар замоне, банкнотҳо, коғазҳои баҳодор ва файра дар муайян намудани миқдори закоти онҳо, ба қимати ҳамонрӯзai тилло ва ё нукра муқоиса ва баровард мегарданд.

Дар муайян намудан ва баргардони миқдори воҳидҳои вазни тилло ва нукра, яъне мисқол ва дирҳам, ба воҳидҳои вазни роиҷи имрӯза – грамм ва миллиграмм – дар миёни коршиносони соҳа тавофуқи назаре вучуд надорад. Дар гузашта онҳоро бо ҷенакҳои одӣ ва муқаррарие, ки барои ҳама равшан ва осон буд, вазн ва муайян намудаанд. Ба ин шакл, ки як мисқол ба бист (20) қирот ва ҳар қироте ба панҷ (5) донаи ҷав баробар аст. Яъне як мисқол ба вазни сад донаи ҷав баробар мебошад ва бист мисқол вазни ду ҳазор (2000) донаи ҷавро дорад.

Як дирҳам бошад, ба ҷордаҳ (14) қирот ва ҳар қирот ба панҷ (5) донаи ҷав баробар мебошад, яъне вазни як дирҳам баробари ҳафтод донаи ҷав аст. Пас дусад дирҳам, ки нисоби закоти нукра мебошад, баробари вазни ҷордаҳ ҳазор (14000) донаи ҷав аст.

Дар ҳар замоне ки сиккаҳои (тангахои) тилло ва нукра ба муомила гузашта шаванд, ҳамон гуна ки дар гузашта маъмул буд, бар асоси мөъерҳо ва стандартҳои ҳар қишваре метавонад дар вазни онҳо камӣ ва зиёдие ба ҳисоби миллиграмм ба вучуд ояд. Вале закот ба асли ин

ду унсур (элемент)-и қимат тааллук гирифтааст ва вазни онҳо муайян гардидааст.

Бо вучуди ҳамаи ихтилофи назархое, ки дар муайян намудани миқдори мисқол бар асоси воҳидҳои вазни роиҷи имрӯза – грамм – дар миёни коршиносони соҳа чой дорад, бист (20) мисқол аз ҳаштоду як грамму сесаду шаст (81,360) мг. то навад (90) гр. баровард шудааст. Яъне ҳар мисқол ба чор грамму шасту ҳашт (4,68) мг., чор грамму сесаду шасту ҳашт миллиграмм (4 гр 368 мг.) ва ё каме бештар аз он ва ё ба чоруним (4,5) гр. баробар дониста шудааст. Ин нисоби тилло аст.

Нуқра бошад, ҳар даҳ дирҳами он бояд ба ҳафт мисқол баробар бошад. Ҳафт мисқол бинобар вазни миёна дар назди коршиносони соҳа 29,876 гр. мебошад. Бар ҳамин асос, дусад дирҳам (200) бояд яксаду чил мисқол (140) вазн дошта бошад, ки бинобар тафовути назари фақеҳон аз панҷсаду наваду панҷ (595) грамм то шашсаду дувоздаҳ (612) граммро ташкил медиҳад.

Дар баъзе лугатномаҳо вазни як мисқолро ба чор грамму шасту ҳашт миллиграмм (4,68 гр.) баробар донистаанд, ки дар миллиграммни он норасоиे ба ҷашм меҳӯрад. Зоро дар он сурат бист мисқол ба ҳаштоду як грамму сесаду шаст миллиграмм (81,360 гр) баробар мешавад ва он аз поёнтарин бароварди фақеҳон ки ҳаштоду панҷ грамм (85 гр.) аст, хеле кам мебошад.

Пас ҳар касе, ки ба вазни бист мисқол (20) тиллои соф ва ё ба вазни дусад (200) дирҳам нуқраи соф ва ё асбобу анҷом, зарфҳо ва зеваролоти аз онҳо соҳташуда дошта бошад ва як соли моҳтобӣ бар моликияти вай бигузарад, закот бар вай воҷиб мегардад. Истеъмол шуда бошанд, ё не, аҳамияте надорад.

Ин дар бораи нисоби закот буд, ки ба вазни тилло ва нуқра тааллук мегирифт. Аммо миқдори пардоҳти закоти онҳо бошад, аз бист (20) мисқол тилло ним мисқол ва аз дусад (200) дирҳам панҷ (5) дирҳами он ҳакки пардоҳти закот аст. Ним мисқол тақрибан ба ду грамму яксаду ҳаштоду чор миллиграмм (2,184 гр.) ва ё ба ду грамму дусаду панҷоҳ (2,250) мг. ва панҷ (5) дирҳам тақрибан ба понздаҳ (15) грамм баробар мебошад. Шахси соҳибнисоб метавонад ҳамон ним мисқол тилло ва ё панҷ дирҳам нуқрато ба унвони ҳакки закот пардоҳт намояд ва ё қимати онҳоро бо нарҳи фурӯши ҳамонрӯзai ҳар грамми тилло ва нуқра бипардозад.

Бояд донист, ки ҳамон гуна ки арзиши тиллову нуқра дар ҳар замоне ва дар ҳар шароите фарқ мекунад ва поёну боло меравад, дар муқоисаи миёни онҳо бо якдигар низ чунин нопойдорӣ ва тағиیرёбииҳои даврай ба вучуд меояд. Яъне набояд чунин тасаввур кунем, ки арзиши дусад (200) дирҳам ва ё ҳудуди шашсад (600) грамм нуқра

Рубъи (чоряки) ушри бист мисқол тилло ним мисқол ва рубъи ушри дусад дирҳам панҷ дирҳам аст. Бинобар ин, касе дорои бист мисқол тилло бошад ва як сол аз он бигзарад, ним мисқоли онро барои закот мепардозад ва ҳамчунин ҳар касе дорои дусад дирҳам (нукра) бошад ва бар дороии вай як сол бигзарад, панҷ дирҳами онро мепардозад.

ҳамеша ба бист (20) мисқол ва ё ҳаштоду панҷ (85) грамм тилло баробар аст. Балки гоҳо мешавад, ки нархи шашсад (600) гр. Нукра ба арзиши понздаҳ ва ё шонздаҳ (15-16) ва ё аз он ҳам камтар мисқол тилло баробар бошад.

Пас дар сурате ки ҳар грамм тилло бар асоси нархҳои ҳамонрӯза, баробари даҳ ё дувоздаҳ ва ё чордаҳ доллари амрикӣ арзиш дошта бошад, ҳаштоду панҷ (85) грамми он ки нисоби тилло аст, ба ҳаштсаду панҷоҳ (850) то ҳудуди ҳазору дусад (1200) доллари амрикӣ баробар мебошад. Нархи шашсад (600) грамм нукра, агар масалан, ба арзиши чордаҳ (14) мисқол тилло баробар бошад, дар он сурат ба шашсад (600) доллар (то ҳаштсаду чил доллар) баробар мебошад. Дар ин ҳолат бинобар назари фақехони динӣ ва коршинносони соҳаи фиқҳ, бояд дид, ки арзиши кадом яке аз ин ду меъёри шаръӣ, ки дар баровард ва муайян намудани миқдори закоти ҷизҳои дигар асл қарор гирифтаанд, барои табакаи камбизоат ва камбағалони ҷомеа нафъовартар аст.

Сарватмандон ва соҳибони сармоя, вақте аз пули миллии кишвар, бонкнотҳо, когазҳои баҳодор, евро, доллар ва гайра мекоҳанд закот бидиханд, нисоби онро бо муқоиса ба арзиши бист (20) мисқол тилло муайян месозанд ва ё ба арзиши дусад (200) дирҳам? Агар бо нархи тилло баровард шавад, дар сурати даҳ доллар будани ҳар грамми он, нисоби закот аз миқдори ҳаштсаду панҷоҳ (850) доллар шурӯй мешавад. Аммо бо муқоиса ба нархи нукра аз миқдори шашсад (600) доллар закот мепардозад. Дар сурати паст будани нисоби закот шуморони закотдиҳандагон ва соҳибинисобон бештар мегардад ва барои оммаи мардум манфиати зиёдтаре ҳосил мешавад. Ин барои равshan намудани мавзӯй буд, вагарна на доллар ва на пули дигаре дар муайян соҳтани нисоби закот асл шуморида намешавад.

Агар аз зеваролот ва дигар васоили ороиши тиллой ва нуқрагӣ хонумҳои хона барои зебоӣ ва ороиши худ истифода баранд ва ё барои боигарӣ, тичорат ва ё ягон рӯзи мабодо (лозимӣ) харида шуда бошанд ва хонумҳо гоҳ – гоҳе барои зебоии худ онҳоро истифода нағоянд, дар ҳар ду ҳолат закоти онҳо воҷиб мебошад.

Аз назари вазнҳои имрӯза (воҳиди вазнҳои ин аср) бист мисқол тилло тақрибан ба ҳаштоду панҷ (85) грамм ва рубъи ушри он ба 2,184 ва ё 2,5 грамм баробар мебошад.

Дусад дирҳам нуқра дар вазн тақрибан ба панҷсаду наваду панҷ грамм баробар аст ва рубъи ушри он тақрибан 14/8 грамм мебошад.<sup>1</sup>

**1.** Ҳар кӣ баробари қимати бист мисқол тилло ва ё дусад дирҳам (нуқра)-ро (аз пули дар гардиш ва роиҷи қишвар) доро бошад, бар ӯ низ закот фарз мебошад ва бояд онро бипардозад.

**2.** Дар мавриди тилло дар бештар аз 20 мисқол дар ҳар 4 мисқол ду кирот, (ки тақрибан бо ним грамм баробар аст) закот аст ва дар мавриди нуқра дар бештар аз дусад дирҳам, дар ҳар чил дирҳам як дирҳам закот вучуд дорад.

**3.** Зеваролот ва зарфҳое, ки аз тилло ва ё нуқра соҳта шудаанд, дар сурате ки дар онҳо мақсади тиҷорат дар наzar дошта шуда бошад ҳам, закот доранд.

**4.** Агар тилло ва ё нуқра ноҳолис ва бо филизе омехта бошанд, нигоҳ меқунем, масалан, агар дар тиллои омехта (ноҳолис) миқдори бештари онро тилло ташкил дихад, дар ҳукми тилло ҳоҳад буд, вале агар миқдори бештараш чизи дигаре бошад, дар ҳукми коло мебошад. Ҳукми нуқраи омехта ва ноҳолис низ ҳамин тавр аст.

**5.** Закот дар тамоми амвол ва колоҳои тиҷоратӣ дар сурате ки қимати онҳо ба нисоби тилло ва ё нуқра бира-

<sup>1</sup> Бар асоси воҳидҳои вазни имрӯза дар баргардон намудани мисқол, динор ва дирҳам ба грамм ва миллиграмм соҳибназарон ва коршиносони соҳа иҳтилофи назар доранд. Баъзехо бист мисқолро ба ҳаштоду панҷ (85) грамм баробар донистаанд. Баъзе дигар бист (20) мисқолро ба ҳаштоду ҳафт (87) грамм ва соҳиби «Маҳмуду-л-ғатово» ба ҳаштоду ҳафт грамму чорсаду ҳафтоду нӯҳ миллиграмм баробар донистаанд. Баъзе дигар онро ба навад грамм баробар медонанд.

Дар мавриди бароварди дусад (200) дирҳам низ назарҳои гуногун доранд. 1) 200 д. = 595 гр., 2) 200 д. = 598 гр., 3) 200 д. = 609 гр., 4) 200 д. = 612 гр. ва 612,35 гр.. Вале дар ҳар ду маврид аз рӯи эҳтиёт хуб аст ба камтарин андозаи нисоби онҳо амал карда шавад.

сад, фарз аст ва нисобаш тавре ба тилло ва ё нуқра қиматгузорӣ мегардад, ки барои факирон ва табақаҳои камбизоат бештар фоида дошта бошад.

**6.** Агар дорои понздаҳ мисқол тилло ва чанд мисқол нуқра бошад, ки қимати нуқраҳо ба қимати панҷ мисқол тилло расад, ҳар ду бо ҳам ҷамъ мешаванд ва он шахс дорандай бист мисқол тилло ба шумор меравад ва ҳамин тавр закоти бист мисқол тиллоро мепардозад.

**7.** Дусад дирҳам нуқра ба яксаду чиҳил мисқол баробар аст. Агар шахсе яксаду бист мисқол нуқра ва панҷ мисқол тилло дошта бошад, ки қимати он ба бист мисқол нуқра баробар бошад, закот аз яксаду чиҳил мисқол нуқра воҷиб мешавад.

**8.** Шахсе дорои бист мисқол тилло бошад ва он дар оҳири сол ҷаҳор мисқоли дигар афзоиш ёбад, ҳоҳ он ҷаҳор мисқолро мерос бурда бошад ва ё касе онро барояш баҳшида бошад, ҳисоби ин ҷаҳор мисқол аз ҳисоби асл ҷудо нест, балки ҳар гоҳ як сол бар он бист мисқол тамом шуд, аз бистуҷаҳор мисқол закот бароварда мешавад.

**9.** Гайр аз тиллову нуқра дигар чизҳо, ба монанди оҳан, биринҷ, мис, алюмин ва гайра ва асбобу олоте, ки аз онҳо соҳта шуда ва ҳамчунин либос, фарш ва гайра агар дар онҳо мақсади тиҷорат дошта бошад ва қимати онҳо ба қимати бист мисқол тилло ва ё саду чиҳил мисқол нуқра баробар бошад, баъд аз гузаштани сол баровардани закот аз онҳо воҷиб аст ва ҳукми моли тиҷоратро доранд. Аммо агар барои тиҷорат набошанд, ҳукми асбобу анҷоми хонаро доранд ва бар онҳо закоте воҷиб намегардад.

**10.** Шахсе дорои чанд манзил (хона) бошад, ки онҳоро ба кироя медиҳад, ҳарчанд қимати онҳо бисёр ҳам бошад, дар онҳо закоте воҷиб нест. Аммо даромад ва пули кирояи онҳо дар оҳири сол, агар пули дигаре низ дошта бошад, якҷо дар нисоби закот ҳисоб мешаванд. Ҳукми зарфҳо ва дигар чизҳои ба кироя додашуда низ ҳамин аст.

**11.** Дар либоси пӯшиданӣ ҳарчанд гарон бошад ҳам, закот нест. Аммо агар бо тиллову нуқра муруассаъ ва оро-

ста шуда бошад, ки ба микдори нисоб бирасад, дар он вакт закоти онҳо воҷиб аст.

**12.** Шахсе дорои чанд мисқол тилло, чанд мисқоли дигар нуқра ва микдоре моли тиҷорат бошад, ки байд аз қиматгузорӣ арзиши ҳамаи онҳо ба нисоби закот мерасад, бояд аз онҳо закот бароварда шавад.

**13.** Васоили савдогарӣ ва моли тиҷорат ба он асбоб ва дорое гуфта мешавад, ки ба нияти тиҷорат ва муомала ҳаридорӣ мешаванд. Агар барои манзили (хона) худ ҳорубор (озуқаворӣ), мисли қанд, биринҷ, чой ва гайра ҳарад, вале байдтар зарурате пеш ояд ва онҳоро ба фурӯш гузорад, дар қимати онҳо закот воҷиб намешавад.

**14.** Соҳиби нисоби закот, агар пеш аз тамом (пурра) шудани сол закоташро бидиҳад, ҷоиз аст. Ҳамчунин, агар закоти чанд соли ояндаро пеш баровард намояд, ҷоиз мебошад.

**15.** Шахсе ҳанӯз соҳиби нисоб нагашта, вале эҳтимоли ба даст омадани даромаде ба микдори нисоб вучуд дошта бошад, агар пеш аз ба даст омадани он маблағ закот бидиҳад, ҳанӯз на закоте бар зиммааш буда ва на закоте аз зиммааш соқит мегардад, балки бояд пас аз ба даст омадани маблағ ва гузаштани сол закоташро бипардозад.

**16.** Дар сурате ки закот барои чанд соли ояндаро пардоҳт намояд, вале дар ин миён дар молаш афзоише пеш ояд ва дорояиш афзоиш ёбад, ба андозаи афзоиш изофаи закотро бипардозад.

**17.** Шахсе, масалан, дорои даҳ ҳазор пул аст ва эҳтимоли расидани даҳ ҳазори дигарро медиҳад, агар закот барои бист ҳазор пулро пеш аз расидани нисфи эҳтимолии он бипардозад, ҷоиз аст.

**18.** Агар шахсе пас аз тамом шудани сол закоташро надиҳад ва ҳамаи молаш талаф ёбад, закот аз вай соқит мегардад.

**19.** Аммо агар худи шахс бо иродаву ихтиёри худаш сарваташро аз байн бибарад, закот аз вай соқит намегардад.

**20.** Пас аз тамом шудани сол, агар нисфи молаш та-лаф ёбад, ба микдори талафгашта соқит ва аз бокимондаи мол закот воҷиб аст. Ин се масъала дар сурате мебошанд, ки аз рӯзи ба нисоб расидани молаш як соли пурра гузашта бошад.

Шахсе, ки молу пулаш ба нисоб расида бошад, шарт нест, ки дар тӯли сол ҳамон микдори нисобро ҳифз намуда бошад, балки муҳим он аст, ки лоақал дар ду тарафи сол молики нисоби пурра бошад. Пас агар пеш аз тамом шудани як соли пурра молаш талаф ёбад ва ё аз нисоб кам гардад, закот аз вай соқит мегардад.

Вале агар молаш афзоиш ёбад, пас дар ҳар зинае аз афзоиш, ки дар бахшҳои гуногуни закот муайян гардидаанд, ба микдори муайянгардида барои ҳар зина закот ме-диҳад. Ин ба иловаи он микдорест, ки аз нисоби аслии мол бароварда мешавад. Пас аз нисоб он афзоише, ки дар миёни ҳар зина, яъне аз ҳар зина то зинаи дигар ба вучуд меояд, муъоф мебошад. Ҳамон гуна ки нисоби том барои пардохти закот шарт аст, пурра гардидани нисоби ҳар зина барои пардохти иловагӣ низ шарт мебошад.

**21.** Агар моли ҳалолу ҳаромро якъо ҷамъ ва ба ҳам оmezad, закоти онро бояд бидиҳад, яъне ҳаром будани микдоре аз мол монеъи закот намегардад.

**22.** Агар шахсе пас аз воҷиб шудани закот аз дунё гузарад, аз моли вай закот бароварда намешавад. Агар ба додани закот васият намояд, аз ҷаҳор як ҳисса закот дода мешавад, агарчи кифоят накунад. Аммо агар ворисон ба майли худ бештар аз ҷаҳор як ҳисса барои закот доданд, ҷоиз аст.

**23.** Баъд аз гузаштани сол, агар қарздеҳ қарзи худро ба қарздор бахшад, закоти он сол аз қарздеҳ соқит мегардад. Агар қарздор сарватманд бошад, ин бахшиш дар ҳукми истифода мебошад ва қарздеҳ закоти он солро бояд барорад.

**24.** Садақоти (пардохтҳо) гайри фарзӣ ва воҷибӣ, яъне садақоти нафлӣ вақте ҷоиз мегарданд, ки бештар аз зару-

риёт ва эҳтиёчи худ ва ахлу аёлаш мол дошта бошад, дар гайри ин сурат макрӯҳ аст.

## Молҳои тичоратӣ

Ба фарз будани закот дар даромадҳои ба даст омада аз касбу кор, аз тичорат ва аз зироату меваҷот ояти шариғаи 267-уми сураи Бақара далолат менамояд, он чо, ки мефармояд:

يَتَائِيْهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيْبَاتٍ مَا كَسَبُتُمْ  
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ

**«Эй қасоне, ки имон овардаед, аз даромадҳои поке, ки қасб намудаед ва аз он чи Мо бароятон аз замин берун овардаем, инфоқ намоед...».**

Ҳар чизеро, ки инсон барои тичорат ва ҳариду фурӯш ба даст оварад, ба он моли тичорат гуфта мешавад ва бо фароҳам гардидани шароити маҳсус дар он закот воҷиб мегардад.

1. Нияти тичорат доштани соҳиби он.

2. Ба ҳадди як нисоб аз тилло ва ё нукра расидани қимати он.

3. Гузаштани як соли тичоратӣ.

Ҳангоми нархгузории молҳои тичоратӣ асбобу анҷом, васоили зарурӣ барои пешбурди тичорат ва дастгоҳҳои мавҷуд дар дӯкони тичоратӣ ба онҳо ҳамроҳ карда на-мешаванд. Агар арзиши молҳои тичоратиаш ба як нисоб нарасад, аз онҳо закот намедиҳад.

Вақте шахси тоҷир ҷинсҳои (ассортимент) гуногуни тичорӣ, аз қабили хӯрока, пӯшок, асбобу анҷом, мошин ва гайра дошта бошад, тамоми онҳоро якҷоя қиматгузорӣ мекунад ва аз пули ҳамаи онҳо агар миқдори нисоб ва бештар аз онро ташкил дихад, закот медиҳад.

Шарт нест, ки дар вақти баровардани закот тамоми моли тичораташ фурӯхта шуда ва ба пул табдил ёфта бо-

шад, балки гардиши ҷарҳи тиҷорат аст. Гоҳе мол фурӯҳта ва ба пул иваз мешавад ва замоне бо он пул ба ҷояш моли дигаре ҳарида мешавад. Ба ҳамон вазъе, ки ҳаст, нарҳи молу ашёи тиҷориаш муайян сохта мешавад ва аз қимати маҷмӯъи онҳо закот бароварда мешавад.

Агар мусалмони сарватманде саҳмия (аксия)-ҳои корҳона, завод ва ё биноҳои тиҷоратию саноатиеро ҳарид ва дар онҳо мақсади тиҷорат дошта бошад, яъне дар назар дошта бошад, ки онро пас аз муддате боз ба фурӯш гузорад, дар ин сурат бо фароҳам гардидани шароити хосси закот, аз қимати умумии он закот медиҳад.

Вале агар дар назар дошта бошад, ки онро дар корҳои саноатӣ, тиҷоратӣ, истеҳсолот ва гайра мавриди истифода қарор медиҳад ва ё қисмате аз онро ба ичора медиҳад, дар ин ҳолат аз даромади он закот медиҳад. Он ҳам вақте ба нисоб бирасад ва агар ба нисоб нарасад, бо дигар дороиҳояш, ки дар онҳо шароити закот таҳаққуқ ёфта буд, ҷамъ намуда, аз ҳамааш закот медиҳад.

Автопаркҳои хусусӣ ва марказҳо, ки васоили нақлия ва дигар васоили техникии худро ба ичора (кироя) медиҳанд, ҳукми корҳонаҳо ва биноҳои тиҷоратиро доранд.

Шахсе як миқдор пули худро аз муомила берун сохта, барои эҳтиёт ё барои кори муҳимме дар оянда, пас аз баровардани закоташ, он пулро ба бонке амонат мегузорад ва ё дар ҳонааш нигоҳ медорад. Ҳарчанд он пулро аз зоиш ва афзоиш берун намуда, дар ҷое онро бехаракат нигоҳ медорад, вале пас аз гузашти соле закоти онро бояд бинардозад. Зоро аз нумӯ бозмондани он дар натиҷаи таҷмид ва аз гардиш боздоштани он ба вучуд омадааст.

### Закоти қарзҳо

Шахсе як миқдор пулу мол дошта бошад ва дар айни ҳол қарздор ҳам бошад: Агар қарзе, ки бар гардани ўст, тамоми пулу моли дар даст доштаашро фаро гирад, дар ин сурат закоте бар вай воҷиб нест. Вале агар қарз қисмате аз

молашро фаро гирад ва қисмате аз он ҳамчунон боқӣ монад, пас дар қисмати бокимондаи он, агар ба ҳадди нисоб бирасад ва соле ҳам аз рӯзи молик гардидани он гузашта бошад, закот бар вай воҷиб мегардад. Аммо агар қисмати бокимондаи молаш ба ҳадди нисоб нарасад, закот бар вай воҷиб намегардад.

Агар он шаҳс пеш аз қарздор гаштанаш соҳиби нисоб буда ва соле ҳам бар вай гузашта бошад, vale пеш аз пардохти закот қарздор гардида бошад, дар ин сурат закот ба ҳеч ваҷҳ аз вай соқит намегардад, хоҳ қарзаш тамоми молашро фаро гирад, хоҳ ниме аз молашро, зеро закот пеш аз қарздор гаштанаш бар вай воҷиб гардидааст.

Аммо шаҳси қарздиҳанда нисбат ба пардохти закоти пулҳои қарздодааш яке аз се ҳолатро дорад:

**1. Қарзи пурқувват:** Он ҳамон қарзест, ки қарздиҳанда пули соғ ва ё моли тиҷоратӣ бо арзиши муайяне ба касе қарз додааст ва қарздор ҳам ба он эътироф дорад, ҳарчанд муфлис ҳам бошад. Ё қарздор мункир гардидааст, vale қарздиҳанда гувоҳу ҳӯҷҷат барои исботи он дорад.

Қарз дар ин сурат пуркуват буда, закоти он бар қарздиҳанда воҷиб аст. Ҳар боре, ки чил дирҳам аз қарздор дарёфт намояд, як дирҳами онро ба унвони закот мепардозад. Агар камтар аз чил дирҳам дарёфт кунад, аз он чизе намепардозад. Дар сурате ки ҳамаи онро якбора дарёфт намояд, закоти ҳамашро медиҳад.

Гардиши сол дар мавриди ин қарз аз замоне ки қарздиҳанда молики нисоб гардида буд, эътибор дорад, на аз вакти дарёftи пули қарз. Пас закоти солҳои гузашта низ бар вай воҷиб мебошад, vale пардохти он пас аз дарёft ва қабзи тамоми қарз лозим мегардад.

**2. Қарзи миёна:** Он пули чизест, ки аз ниёзмандиҳои аслии зиндагиаш, ба монанди хона, либоса, ҳӯрока, гандум ва гайра фурӯхтааст ва пули он дар гардани ҳаридор боқӣ мондааст.

Закот дар қарзи миёна то вакте, ки қарздиҳанда ба миқдори як нисоби комилро дарёфт нанамояд, воҷиб на-

мебошад.

Масалан, агар бар гардани қарздор ба арзиши ҳазор дирҳам пул аст, вақте қарздиҳанда ба арзиши дусад дирҳами онро қабз намояд, микдори панҷ дирҳами онро ба унвони закот мепардозад. Агар камтар аз микдори як нисоби комилро дарёфт намояд, закот бар вай воҷиб мешавад.

Гардиши сол дар қарзи миёна низ аз рӯзе, ки қарздиҳанда молики нисоб гардидааст, яъне рӯзе, ки он чизҳоро ба фурӯш баровардааст, эътибор мешавад, на аз вақти қабз. Пас закоти солҳои гузашта бар вай воҷиб мебошад, вале пас аз қабзи тамоми мол пардохта мешавад.

**3. Қарзи заъиф:** Он қарзест, ки дар ивази чизи дигаре ғайри молу пул қарор дошта бошад, ба монанди маҳри зан, қарзи васият, қарзи сулҳ дар қатли амдӣ ва дият. Дар тамоми ин суратҳо шаҳси қарздор аз касе чизе нагирифтааст, то онро баргардонад. Дар ҳар сурат, закот бар соҳибони ҳақ дар ин навъи қарзҳо то замоне ки микдори нисоби комилеро дарёфт нанамояд ва соле аз рӯзи қабзи пул бар онҳо нагузарад, воҷиб намегардад. Закоти солҳои гузашта низ бар онҳо воҷиб нест.

## Ушр

Ушр дар луғат ба маъни даҳяк мебошад ва дар истилоҳи фиқҳ ба маъни он закоте мебошад, ки аз маҳсули зироатҳо, меваҷот ва ҳосили асал бароварда мешавад ва аз даҳ як ҳиссаи маҳсулро дар бар мегирад.

Расули Худо (с) мефармояд: «*Дар он (зироат ва ме-вае), ки бо оби осмон ва ҷашмаҳо обёрий шавад ва ё лалмӣ бошад, ушр аст ва дар он (маҳсуле), ки ба ҷасилаи обка-шонӣ обёрий шавад, нисфи ушр аст*».<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 1483; Саҳехи Муслим, (981)-7; Суннани Абӯдовуд, 1596, 1597; Суннани Тирмизӣ, 639, 640. Дар ривояти Абӯдовуд пеш аз қалимаи «ҷашмаҳо» лафзи «наҳрҳо» низ омадааст. Ҳадисро аз Абӯхӯрайра (р), Ҷобир (р) ва Ибни Умар (р) ривоят кардаанд. Тирмизӣ

## Закоти зироат ва меваҷот

Зироат, меваҷот ва ба таври умумӣ он чӣ аз замин мерӯяд, ба истиснои ҷӯб, алаф ва ҳезум, закот доранд ва дар ҷойҳои мо закоти ин ашёро маъмулан «ушр» меноманд. Нисоби мушаҳхасе ҳам надоранд ва дар каму зиёди онҳо бояд закот пардохт.<sup>1</sup>

мегӯяд: Ҳадиси Ибни Умар саҳех аст ва оммаи факҳон дар ин боб ба он амал меқунанд.

Зироатҳо, киштзорҳо ва дараҳтоне, ки танҳо аз оби борон баҳра мегиранд, лалмӣ мебошанд ва он зироат ва мевае, ки аз наҳрои равон, каналҳои умумӣ ва ҷашмаҳои табии, бе ҳеч гуна василаҳои обкашӣ ва ҳарочоти пулӣ, обёрӣ мешаванд, обӣ мебошанд ва дар ҳарду сурат аз онҳо ушр бароварда мешавад. Вале дар ҳадис ба ҳолати дигаре низ ишора шудааст, ки мо онро лалмӣ тарҷима кардем ва манзур он дараҳтоне мебошанд, ки дар наздикиҳои наҳро ва ҷашмаҳои об воқеъ шудаанд ва решай онҳо аз оби ҳамон наҳр ва ё ҷашма баҳра мегирад.

<sup>1</sup> Дар бораи нисобе доштан ва ё надоштани меваҷот ва зироат назарҳои гуногуне дар миёни мактабҳои фикҳӣ вучуд дорад. Он чи назари Абӯҳанифа (рҳ) аст, ин аст, ки дар закот (ушр)-и зироат ва меваҷот нисобе вучуд надорад. Ҳосили онҳо, хоҳ кам бошад, хоҳ зиёд, аз онҳо ушр бароварда мешавад. Аммо дигар мазҳабҳои фикҳӣ нисоби онро бо истинод ба ҳадиси расули Худо (с) дар ин бора панҷ васқ донистаанд.

Паёмбар (с) мефармояд: «*Дар камтар аз панҷ васқ садақае воҷиб намешавад*». (Саҳехи Бухорӣ, 1405, 1447, 1459, 1484; Саҳехи Муслим, 2260 (979)-1, 2261 (...)-2, 2263 (...)-3, 2264 (...)-4; Сунани Абӯдовуд, 1558, 1559; Сунани Тирмиզӣ, 626, 627; Сунани Насой, 2444, 2445, 2472, 2474, 2475, 2483, 2484; Сунани Ибни Моча, 1793, 1794).

Як васқ шаст соъ мебошад ва панҷ васқ сесад соъ мешавад. Албатта, соъи набавӣ аз он вазне, ки дар лугатномаҳо барои соъ гуфта шудааст, яъне се килову шашасад (3600) гр фарқ мекунад. Соъи набавиро дар қитоби «Шарҳи мумтез», таълифи фазилати Шайх Муҳаммад ибни Солехи Усаймин. – Ҷ. 6, саҳ 70 ва қитоби «Муҳтасари фикҳи исломӣ», таълифи Муҳаммад ибни Иброҳим ибни Абдуллоҳи Тӯйчирий, саҳ 602 такрибан ду килову чил (2,40) гр ва сесед соъро шашасаду дувоздаҳ (612) килограмм гуфтаанд.

Д. Юсуф Қарзовӣ соъи набавиро ба ду килову яксаду панҷову шаш (2,156) гр баробар медонад ва сесад соъро шашсаду чилуаш килову навадушаш (646,96) грамм, яъне тақрибан шашсаду чилуҳафт кило гуфтааст. (Фикӯҳ-з-закот. – Ҷ. 1. – С. 421).

Чӣ тавре мушохида мекунем, ушр ва ё закоти маҳсулоти зироатӣ, меваҷот ва асал аз закоти дигар чизҳо дар чанд маврид фарқ мекунад:

- а)** Барои воҷиб гардидан ушр нисобе вучуд надорад.
- б)** Гузашти сол шарт нест.
- в)** Қарздор будан монеъи вучуби ушр намегардад.

Мехвари воҷиб гардидан ушр ва ё нисфи ушр, ба каму зиёд будани ҳароҷоти обёрии зироат вобастагӣ дорад. Дар ҷое, ки машаққат ва корҳои обёрий камтар бошанд, ушр ва дар ҷое, ки зиёд бошанд, нисфи ушр воҷиб мегардад.

Микдори закоти зироат ва меваҷот гуногун аст ва бастагӣ ба ҷигунағии обёрии онҳо дорад.

1. Микдори закоти маҳсулоте, ки бо оби ҷорӣ ва ё оби борон обёрий мешавад, ушри (1/10, яъне аз даҳ яки) он аст.

2. Микдори закоти маҳсулоте, ки бо дальв (сатил) ё матор (двигок) ва ё ба воситаи ғов ва ё шутур обёрий мешавад ва эҳтиёҷ ба порузани ва меҳнату заҳмат дорад, нисфи ушр, яъне аз бист як (1/20) аст.

Пас дар назди онҳо дар камтар аз панҷ васқ зироат ва мева, ки ҳудудан ба шашсаду дувоздаҳ (612) ва ё шашсаду чилухафт (647) кило баробар аст, закоте воҷиб намешавад. Имомайн: Абӯюсуф (р) ва Муҳаммад (р) низ ҳамин назарро доранд. Яъне вакте маҳсулоти зироатӣ ва ҳосили меваҳои касе ба 612 ва ё 647 кило расид, аз он 61,200 гр ва ё 64,700 гр ушр мебарорад. Зоро таъйини нисоби зироатҳо ва меваҷот сароҳатан дар ҳадиси саҳҳ зикр гардидааст.

Вале Абӯханифа (рҳ) ин ҳадисро ба закоти дигар молҳо марбут медонад. Зоро дар он қалимаи садақа ба кор рафтааст, ки он дар ҷунун ҳолатҳо ба маъни закот мебошад ва қимати як васқ дар ин сурат ба ҷил дираам баробар аст. Илова бар ин, дар ҳадиси дигаре аз Ибни Умар (р) омадааст, ки расули Ҳудо (с) фармуд: «*Дар он ҷизе, ки бо оби осмон ва ҷашмаҳо обёрий шавад ва ё лалмий бошад, ушр аст ва дар он ҷизе, ки ба (яке аз ҷасоили) обқашӣ обёрий шавад, нисфи ушр аст*». (Саҳҳи Бухорӣ, 1483; Сунани Абӯдовуд, 1596; Сунани Тирмизӣ, 639, 640; Сунани Насойӣ, 2487; Сунани Ибни Моча, 1816, 1817).

Чӣ тавре дар ин ҷо мебинем, барои ушри ин маҳсулот ҳеч гуна нисобе муайян Nagarдидааст. Тирмизӣ мегӯяд: Ҳадиси Ибни Умар (р) дар ин боб саҳҳ мебошад ва дар назди умуми фуқаҳо ба он амал мешавад.

Дар асал ҳам, чи кам бошад ва чи зиёд, агар аз кўху چангал ва ё аз чое ба даст ояд, ки закоти он замин ушр аст, бояд ушр пардохт. Албатта, агар аз замини хироҷӣ ба даст ояд, дар он чизе вочиб намегардад.

Музди дехқонон ва масрафҳои масоили зироатӣ, баъд аз он ки закоти умумии маҳсулотро мепардозанд, бардошта мешавад, яъне закот ба тамоми маҳсули ба даст омада дахл дорад.

Хариду фурӯши коҳу паҳол (коҳи дурушти нокӯфта) ҷоиз аст. Дар гузашта се ҷиз: обу алафу оташ мулки муштарақ ва умуми мардум ба шумор мерафтанд ва ҳамаи афроди миллат дар истифодаи онҳо баробар буданд. Ин се ҷиз мулки хосси касе ба шумор намерафтанд. Бинобар ин, дар чӯбу алаф ва меваҳои пуштагие, ки аз кўху چангал мечиданд, ушре вочиб намегардид. Хариду фурӯш ва ба иҷора додани ҷароғоҳҳо низ нодуруст (ботил) буд. Ҳоло бошад, вазъ тағиیر ҳӯрдааст ва ҳамон чӯбу алаф ва ҷароғоҳҳо ба сурати моликиятии ҳусусӣ ва ё нимахусусӣ даромадаанд.

Коҳ аз ду роҳ ба даст оварда мешавад: ё аз ҳамон пушта ва ҷароғоҳҳое, ки зикрашон гузашт ва ё аз заминҳои корам, яъне ба монанди дигар зироатҳои қишоварзӣ навъҳои гуногуни алаф низ қишиш ва барои ҳӯроки чорво парвариш мешаванд. Пас коҳу паҳоле, ки аз ин роҳ (яъне қишиш парвариш) ба даст меоянд, агар хо аз оби борон баҳра гиранд ва ё бо оби ҷорӣ обёрий шаванд, дар онҳо ушр аст. Аммо агар аз оби ҷоҳ ва ё аз тарики дигар валилаҳои зикршуда обёрий шаванд, пас дар онҳо нисфи ушр аст.

Ушр дар сурати қарздор будани шахси қишоварз ҳам бар вай вочиб мегардад, ҳатто агар қарз қимати тамоми маҳсулоти ба даст овардаашро фаро гирад.

Ушр ба гузашти сол вобастагӣ надорад. Агар аз заминҳои қишоварзӣ ду ва ё се бор ҳосил гиранд, чӣ тавре дар баъзе минтақаҳои гарм имкон дорад, аз ҳар ҳосили он ушри алоҳида дода мешавад.

Имрӯзҳо пас аз таҳаввулоти азими саноатӣ ва иқтисодӣ дар ҷаҳони мусир ва ба вучуд омадани шаклҳои қалони сармоядорӣ тарзи истифодабарии нави замин низ ба миён омадааст. Ширкатҳои хусусӣ ва сармоядорони қалон даҳҳо ва садҳо ҳазор гектар заминро ба сурати киштзорҳо (плантатсияҳо)-и бузурге дар ихтиёр доранд. Онҳо маҳсулотҳое, аз қабили чой, пахта, гандум ва дигар маводи аввалиндарачаи ҳаёти мардуми ҷаҳонро истехсол менамоянд. Дар ин ҷо истифодаи заминҳои корам ҳаҷман қалон гардидааст.

Боз навъи дигари истифодаи замин ба вучуд омадааст. Ширкатҳои бузурги хусусӣ ва сармоядорони қалон дар шаҳрҳои бузург, марказҳои иқтисодӣ, атрофи шаҳрҳо ва ҳар ҷои дигаре заминҳо ва маҳалҳо (микрорайонҳо)-ро ҳарид, дар он манзилҳои маскунӣ, маҳаллаҳо, шаҳракҳо ва ғайра бино менамоянд. Сипас он ҳонаҳо ва марказҳоро ё ба мардум мефурӯшанд ва ё ба ичора медиҳанд. Замин дар ин ҳолат, на ҳамчун киштзор, балки ба сурати дигар мавриди истифода қарор гирифтааст.

Агар он биноҳо ва марказҳои маскунӣ ба фурӯш гузашта шаванд, ҳукми моли тиҷоратро мегиранд. Дар сурати ба ичора додани онҳо низ назари ҷумҳури уламо он аст, ки пас аз баровардани ниёзҳои яқсолаи шаҳси сармоягузор ва гузашти як соли тиҷорӣ закоти пули ба даст омада бароварда мешавад.

Вале ба ақидаи бâзъе муҳаққиқони мусир, ба монанди Абӯзӯҳра, онҳо ҳукми маҳсулоти зироатиро мегиранд. Зеро ба ҳар шакле, ки бошад, ҳосили замин ба ҳисоб меояд. Пас бояд дар ҳар ҷамъоварии ҳосил (пули ичора)-и онҳо, хоҳ моҳона бошад, хоҳ фаслона (ҳар семоҳа), ушри он бароварда шавад.

### **Навъҳои замин**

Замин ду қисм аст: ушрӣ ва хироҷӣ. Замини ушрӣ ба он замине гуфта мешавад, ки мусалмонон онро бо қудрату

галаба аз дасти кофирон фатҳ карда, дар миёни мардуми мусалмон тақсим намудаанд ва ё ахли он сарзамин бо майлу рағбати худ ислом овардаанд ва замин дар дасти худашон бокӣ мондааст. Хироҷӣ иборат аз замине аст, ки мусалмонон пас аз пирӯзӣ ва фатҳи он кишвар онро ба со-кинони худи ҳамон ҷо вогузошта, ба гирифтани ҷизъа иктифо намудаанд.

Ушр ба маъни аз даҳ як ҳисса буда ва хироҷ ба маъни он чи аз маҳсулоти замин хориҷ мешавад, мебошад. Шариати муқаддаси ислом барои баъзе аз заминҳо ушр таъйин намудааст, ки аз даҳ як ҳиссаи маҳсули замин бояд ба фақирону бечорагон дода шавад ва барои баъзе хироҷ, ки давлат барои ҳар қитъае аз он маблаге таъйин менамояд ва солона ба байтулмол (хазинаи давлат) ворид мешавад.

Дар китоби «Фатҳу-л-қадир» (Ч. 6. – С. 359) марҳалаҳои фатҳ гардиданӣ баҳшҳое аз сарзамини Ирон ва Осиёи Миёна ба дасти сарбозони мусалмони садри ислом ба тафсил зикр гардидааст, ки аз он ҷо ба ушрӣ будани заминҳои ин паҳнои ҷуғрофиёй метавонем пай бибарем:

*«Диёри Аҳвоз, Форс ва Исфаҳон дар замони Умар (р) ба дасти сарлашкарон: Абӯмӯсо (р), Усмон ибни Абульъос ва Утба ибни Газвон (р) бо тирӯзии лашкари ислом (анватан) фатҳ гардидаанд, ки фатҳи Исфаҳон ба Абӯмӯсо тааллук дорад. Ҳурносону Марвруд бошанд, дар замони хилофати Усмон (р) ба дасти Абдуллоҳ ибни Омир бо мусолиҳа фатҳ гардидаанд.»*

*«Он сӯи Ҳурносону Марв бошад, пас аз замони Усмон (р) ба дасти Саъид ибни Усмон ибни Аффон дар замони амир Муъовия (р) ба таври сулҳомез фатҳ гардидаанд. Самарқанд, Кеш, Насаф ва Бухоро бошанд, пас аз он тавассути Муҳаллаб ибни Абӯсуфра ва Қутайба ибни Муслим фатҳ гардидаанд.»*

Барои воҷиб гардиданӣ ушр ҳеч қадом аз моликияят, миқдори нисоб, гардиши сол, ақлу балогат шарт нест. Бинобар ин, ҳар гоҳ аз замини ушрӣ маҳсуле ба даст ояд, дар сурате ки камтарин миқдори он як соъ (се килову шашсад

грамм)-ро ташкил дихад, ушр дар он воҷиб мегардад.

Дар хироҷ муайян намудани ҳаҷми маблағ аз ҷумлаи салоҳиятҳои давлат аст. Аммо он чи аз муқаррароти хулафои рошидин дар бораи хироҷ ривоят шудааст, ин аст, ки ҳазрати Умар (р) бар аҳли Савод (баҳшे аз сарзамини Ироқ) дар ҳар ҷариб замини обӣ як соъ аз маҳсули ба даст омада ва як дирҳам ва дар ҳар як ҷариб замини кишти хиёر (бодиинг), бодимҷон, ҳарбуза ва монанди инҳо панҷ дирҳам ва дар ҳар ҷариб боғи ангур ва хурмо (нахлистан) даҳ дирҳам хироҷ таъйин намудааст.

Ҷариб бинобар таҳқиқоти заминшиносӣ шаст зироъ дар шаст зироъ мебошад, ки ҳар зироъи он такрибан шаст сантиметр аст.

Агар зироатҳои замини хироҷиро об ё борон аз байн бибарад ё обу борон аз он ҳушк гардад ва ё офати дигаре ба он бирасад ва ҳеч маҳсуле наруяд, хироҷ аз он замин сокит мегардад. Вале агар соҳибаш онро бекор гузорад, хироҷашро бояд бипардозад.

Хироҷ барои ҳар соле таъйин мегардад, агарчи заминро соҳибонаш соле ду бор ё бештар кишт намоянд.

Дар сурати номаълум будани ҳолати аввалай минтақа, замин агар ба мерос аз мусалмоне ба мусалмони дигар интиқол ёфта бошад, замин ушрӣ мебошад. Агар дар дасти куффор бошад ё аз кофирие ҳаридорӣ шавад, хироҷӣ мебошад.

Агар шахсе дар ҳавлии пеши хонаи худ дарахт ва ё сабзичоти дигар кишт намояд, дар он ушр воҷиб намешавад, чи микдоре, ки бошад.

Агар кофирие замини ушриро аз мусалмоне ҳарид, ушрияти он бартараф мешавад ва агар баъдҳо боз ба дasti мусалмонон баргардад ҳам, дигар ушрӣ наҳоҳад гашт, яъне хироҷӣ боқӣ мемонад.

Агар замини ушрӣ аз тарафи дехкон (касе, ки бо соҳиби замин музораа намудааст) кошта шавад, ушр бар дехкону соҳиби замин бар ҳар ду воҷиб мешавад, вале

агар замин ба дасти ичоракор дода шавад, ушр танҳо бар ичорагиранда вочиб аст, на бар ичорадиҳанда.

### **Тафовутҳои ушр аз закот**

Ушр дар сурати қарздор будани шахси кишоварз ҳам бар вай вочиб мегардад. Ҳатто агар қарз қимати тамоми маҳсулоти ба даст овардаашро фаро гирад.

Агар маҳсулоти зироатӣ ва ҳосили меваи шахси ушрдиҳанда харочот ва нафақаи яксолаи хонаводаашро таъмин нанамояд, вай дар айни ҳоле ки ушрдиҳанда аст, мустаҳиккӣ закот ҳам ба шумор меравад. Метавонад аз закоти дигарон миқдоре дарёфт намояд. Ин ба ҳаҷми харочот ва калониву хурдии оила вобастагӣ дорад. Бино-бар ин, аз як оила то оилаи дигар фарқ мекунад.

Ушр ба гузашти сол вобастагӣ надорад. Агар аз заминҳои кишоварзӣ ду ва ё се бор ҳосил гиранд, чи тавре дар бაъзе минтақаҳои гарм имкон дорад, аз ҳар ҳосили он ушри алоҳида дода мешавад.

Агар соҳиби замин барои кишту кори замин ва нигоҳубини зироат коргар бигирад ва барои вай музде муайян намояд, ушри зироатро худаш пардоҳт менамояд. Вале агар заминро ба касе ичора диҳад, дар ин сурат ушр бар ичорагиранда вочиб мебошад ва соҳиби замин аз маблағе, ки аз ичора ба даст меоварад, агар ба нисоб бирасад ва ё пас аз ҷамъ кардан бо қимати дигар молҳояш ба нисоби закот бирасад, закот медиҳад.

Агар заминро ба музораа диҳад, ушри зироат бар молик ва музореъ ҳарду мебошад. Ҳар кас аз ҳиссаи худ ушр медиҳад. Музораа он аст, ки соҳиби замин барои кишту кори заминаш бо шахсе қарордод мебандад ва ҳосилро ба сурати нисф дар нисф, сеяқ, чоряқ, панҷяқ ва ҳоказо дар миёни худ ва шахси музореъ (дехқон) тақсим менамояд.

Зоҳири мазҳаби машоихи ҳанафӣ он аст, ки агар базр (тухмӣ) низ аз соҳиби замин бошад, пас ушр ва ё нисфи ушр бар зиммаи ўст ва он ҳаққе, ки музореъ аз ҳосили ба-

дастомада мегирад, музди меҳнати вай ба шумор меравад ва дар он закоте нест. Аммо агар тухмӣ аз ҷониби кишоварз ва дехқон бошад, дар он сурат ушр бар ҳарду воҷиб мебошад.

Мусоқот низ ҳамин ҳукмро дорад, яъне ушри ҳосили мева ҳам бар молик ва ҳам бар шахси ҳамкори бо мусоқот воҷиб мебошад. Ҳар як аз ҳиссаи худ ушр медиҳад. Мусоқот дар истилоҳи фақеҳон ба маъни об додан ва нигоҳубини дараҳтони мевадиҳандა ва боғҳо мебошад.

Шоёни зикр аст, ки ушр ва ё нисфи ушр ба соҳиби замин ва дехқоне, ки дар он қишигуор мекунад, тааллук дорад. Аммо касе, ки ба ҳариду фурӯш ва тиҷорати маҳсулоти зироъатӣ ва ё меваҷот машғул аст, онро аз соҳиби замин ва ё дехқон меҳарарад ва ба бозор меоварад, вай пас аз фароҳам гардида шартҳои закот ва гузашти сол закоти молҳои тиҷоратиро аз онҳо пардоҳт менамояд.

### Хумс

Хумс дар лугат ба маъни панҷяк мебошад ва дар истилоҳи фикҳ ба он пардоҳти молие гуфта мешавад, ки аз ғаниматҳои ҷангӣ, бозёфтҳои ғанҷӣ ва сарватҳои зеризамиинии табиат бароварда мешавад ва он аз панҷ як ҳиссаи мол ва бозёфтро дар бар мегирад.

Хумс дар молҳои ғанимат бар асоси ояти 41-уми сураи Анфол фарз гардидааст, он ҷо, ки мефармояд:

**«Бидонед, ҳар чизеро, ки ба шакли ғанимат ба даст меваред, хумс (аз панҷ як ҳисса)-и он барои Ҳудо, Паёмбар, ҳешовандон (и Паёмбар), ятимон, бенавоён ва ибни сабил мебошад, агар ба Ҳудо ва ба он чи дар рӯзи фурӯн – рӯзи барҳӯрди ду ҷамъ – бар бандаамон нозил намудаем, имон оварда бошед. Ва Ҳудо бар ҳар чизе тавоност».**

Бозёфтҳои ғанҷӣ ва сарватҳои зеризамииние, ки бо тақдирӣ илоҳӣ насиби бандай мӯъмин мегарданд, онҳо низ навъе ғанимат ба шумор рафта, бар асоси аҳодиси паёмбар (с) аз онҳо хумс бароварда мешавад.

Хумс дар умум бахше аз пардохтҳои молии Ислом ба шумор меравад, vale ҷузъи закот намебошад. Бинобар ин, шартҳои умумии закот, ба монанди ният, нисоб ва гузаштани сол ба он таъаллук намегирад. Ҳамчунин, хумс дар масрафҳои ҳаштгонаи закот сарф намешавад, балки он ҳаққи байтулмол мебошад ва ба ҳазонаи давлат супорида мешавад.

Паёмбар (с) мефармояд: «...*Дар рикоз хумс аст*».<sup>1</sup> «*Дар рикоз хумс аст. Пурсида шуд, ки рикоз чист, эй расули Худо, фармуд: (Рикоз) ҳамон тилло ва нуқрае аст, ки Худо онро дар замин оғаридааст*».<sup>2</sup>

Дар бораи конҳо ва сарватҳои зеризаминӣ дар байни фақеҳон ва мұчтаҳидон ду назари асосӣ вучуд дорад. Яке он ки конҳо ва сарватҳои зеризаминӣ рикоз ба шумор мераванд ва ба онҳо хумс таъаллук мегирад. Ин назари бузургони ҳанафӣ мебошад. Дигар он ки онҳо рикоз ба шумор намераванд ва дар ҳавзаи закот доҳил мебошанд, яъне аз онҳо пас аз таҳақкуқи шароит ва шартҳои закот закот бароварда мешавад, на хумс.<sup>3</sup>

## Маъданҳо

Ҳар кӣ аз мусалмонон ва ё аҳли зимма (аҳли китоб: яхуд ва насоро, ки таҳти химояи ҳукумати исломӣ қарор дошта ва ҷизъ мепардозанд) маъданни тилло ё нуқра ё оҳан ё мис ва ё монанди онҳоро дар замине, ки ушр ва ё хироҷ дошта ва мулки касе ҳам набошад, ёфтанд, бояд панҷяки (1/5) онро бипардозанд ва бақияш барои худи онҳост ва агар он замин мулки касе бошад, дар он сурат он бозёфт ба соҳибаш тааллук дорад.

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 1499, 2355, 6912; Саҳехи Муслим, (1710)-45, 46; Суннани Тирмизӣ, 642.

<sup>2</sup> Суннани Куброи Байҳақӣ, 7429, ч. 4, с. 152.

<sup>3</sup> Бухорӣ дар таълиқ (муқаддима)-и ҳадиси 1499 инро қайд кардааст.

Ҳар гоҳ афроди мазкур маъданро дар манзил ва ё замини худашон ёфтанд, чизе бар онҳо воҷиб намешавад. Он мулки хосси худашон мегардад.

Агар маъдан аз сӯи аҳли ҳарб (кофире, ки бо мусалмонон дар ҳоли ҷанг аст) дар замине, ки ба мусалмонон таъаллуқ дорад, ёфта шавад, ҳамааш ба унвони ганимат дар ихтиёри ҳокими исломӣ қарор мегирад.

Ҳар кӣ ганҷе биёбад ва дар он аломат ва нишоне аз мусалмонон вучуд дошта бошад, он ганҷ мисли луқата (моле, ки афтода бошад ва соҳиби он маълум набошад, моли гумшуда) ҳоҳад буд, vale агар аломат ва нишонае аз мушрикон дошта бошад, монанди ганимат аст, ки бояд панҷяки (1/5) онро бипардозад ва бақияш барои ёбанда аст.

Ҷавоҳирот, ба монанди лӯълӯъ, ёқут, фирӯза ва дигар сангҳои қиматбаҳо ва бозёфтҳо ва фаровардаҳои баҳрӣ, ба монанди анбар, моҳӣ ва гайра панҷяк (1/5) надоранд, магар вакте ба ҳайси моли тиҷорат ба гардиш дароварда шаванд. Дар он сурат ба унвони моли тиҷорат қиматгузорӣ мегарданд ва пас аз фароҳам гардидани шартҳои вучуби закот закоти онҳо дода мешавад. Икрима (р) мефармояд: «*Дар сангҳои (қиматбаҳо ба монанди) лӯълӯъ ва зумуррад закоте намебошад, магар ин ки барои тиҷорат бошанд. Вақте барои тиҷорат бошанд, дар онҳо закот аст*».<sup>1</sup>

Ҳамчунин аз Ибни Аббос (р) ривоят шудааст, ки: «*Анбар рикоз ба шумор намеравад, (балки) он чизе аст, ки баҳр ба берун партофтааст*».<sup>2</sup>



<sup>1</sup> Мусаннафи Ибни Абӯшайба, 10067. – Ҷ. 2. – С. 374.

<sup>2</sup> Саҳехи Бухорӣ, таълиқ (муқаддима)-и ҳадиси 1498; Сунани Куброи Байҳақӣ, 7385. – Ҷ. 4. – С. 146.

## ***Фасли чорум***

### **МАСРАФХОИ ЗАКОТ**

Закот ҳашт масраф дорад, ки метавон онро дар ҳама ва ё баъзе аз он мавридҳо сарф кард. Масрафҳои закот инҳо мебошанд:

- 1. Факир:** касе, ки моли ў камтар аз ҳадди нисоб мебошад.
- 2. Мискин:** касе, ки ҳеч чизе надошта бошад.
- 3. Омили закот:** касе, ки аз тарафи имоми мусалмонҳо ё ноиби ў масъули ҷамъоварӣ, нигаҳдорӣ ва тақсими закот аст. Имом ба андозаи кораш аз молҳои закот барои ў ҳаққи хидмат медиҳад.
- 4. Барои озод кардани бардагони мукотаб.** Мукотаб барда ва гуломеро гӯянд, ки худро аз мавлояш бихарад.
- 5. Барои қарздоре,** ки наметавонад қарзи худро бидиҳад.
- 6. Дар роҳи Худо:** назди имом Абӯҳанифа (р) шомили онҳое аст, ки ба ҷиҳоди дар роҳи Худо баромада, вале аз ҷамоат ё гурӯҳи хеш чудо шудаанд ва ба нафақа эҳтиёҷ дошта бошанд.
- 7. Мусофири,** ки дар сафар дармонда аст ва ҳарчи баргашт ба ватанро надорад, ҳарчанд дар ватани худ ғақири мабошад.
- 8. Барои муаллафату-л-қулуб:** онҳое, ки ба василаи закот ба ислом ва мусалмонон улфат дода мешавад, яъне дилгарм ва ҳавасманд карда мешаванд, ба монанди гайримусалмонон ки агар ба онҳо қўмаке бишавад, ба дини ислом моил мешаванд ё дар ҷанг ба мусалмонон қўмак мекунанд.

Ин ҳашт масрафи закот дар ояти карима муайян гардидаанд, он ҷо, ки мефармояд:

**إِنَّمَا الْصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الْرِّقَابِ  
وَالْغَرِيمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنَ آلِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ**

«Садакот (закот ва дигар пардохтҳои фарзӣ) танҳо барои фақирон, бенавоён (мискинҳо), коргузорони бар он, муаллафатулкулуб ва дар (озод намудани) гарданҳо (ғуло-мон), карздорон, дар роҳи Ҳудо ва дар (бораи) мусофири дар роҳ монда (сарф карда мешаванд), ки он фаризае аз ҷониби Ҳудо мебошад. **Ва Ҳудо донову боҳикмат аст**.<sup>1</sup>

Соҳиби «Ҳидоя» мегӯяд: «Ҳукми пардохти закот барои муаллафатулкулуб соқит гардидааст, зеро Ҳудованди мутаъол исломро иззат бахшида ва аз эшон бениёз гардонастааст».

### **Додани закот ба одамони зерин ҷоиз нест:**

1. Ба хешовандоне, ки миёни эшон ва закотдиҳанда қаробати вилодат (насад) ва ё заношавҳарӣ вучуд дошта бошад: а) асли ў, ба монанди падару модар, падаркалон, модаркалон, б) фаръи ў, ба монанди фарзандҳо, набераҳо ва монанди инҳо. Ба дигар хешовандон додани закот хуб аст.
2. Зан ба шавҳар ё шавҳар ба зан (бино бар назари имом Абӯҳанифа (рҳ)).
3. Ба зердастони худ (гуломон ва хидматгорон дар гузашта).
4. Ба бардае, ки нисфи пул барои озодии ў дода шудааст.
5. Ба сарватманд, фарзанди сарватманд ва низ ба зердастони сарватманд.
6. Барои бани Ҳошим, ҳарчанд фақир ва мискин бошанд. Бани Ҳошим иборат аз авлоди Алӣ, авлоди Ҷаъ-фар, авлоди Ақил ва авлоди Ҳорис ибни Абдулмутталиб хастанд. Он барои маволи (гуломони озодкарда)-и бани

<sup>1</sup> Сураи Тавба, 9: 60.

Ҳошим низ дуруст намебошад. Зеро паёмбар (с) фармудааст: «*(Гирифтани) садақа (закот) барои мо ҳалол нест ва маволии қавм аз худи онҳо ба шумор мераванд*».<sup>1</sup>

7. Ба аҳли зимма, ҳарчанд фақир ва мискин бошанд. Зеро закот ибодат аст ва он дар гайри мусалмон дуруст намегардад.

Паёмбар (с) вақте Муъоз (р)-ро ба ҳайси коргузори худ ба Яман фиристод, дар зимни тавсияҳо ва супоришҳояш ба ў фармуд: «... *Пас онҳоро ҳабар дех, ки Худо бар онҳо закоти молро фарз гардонидааст, ки аз сарватмандонашон гирифта ва ба камбагалонашон дода мешавад*»,<sup>2</sup> яъне аз мусалмонони сарватманд гирифта ва ба қишири мӯҳточи онҳо дода мешавад.

### Порае аз масоили ин боб

1. Шахсе, ки дорои яксаду чихил мисқол нукра ё бист мисқол тилло ва ё ба андозаи қимати онҳо соҳиби молитворат аст ва ин дороияш изофа бар эҳтиёҷоти зиндагӣ ва заруриёти рӯзгораш мебошад, дар истилоҳи шарь ба он шахс сарватманд гуфта мешавад. Закоти молро ба чунин шахсе додан ҷоиз нест, балки ў худ бояд аз молу дороияш закот бароварад.

2. Дар ин ҷо хуб аст бо баёне равшан созем, ки эҳтиёҷоти зиндагӣ ва заруриёти рӯзгор шомили чӣ чизҳое мешаванд ва қадом бахшҳое аз дороии инсон ҷузъи он ба шумор намоянд. Фаршу зарфҳое, ки гоҳо мавриди исти-

<sup>1</sup> Сунани Абӯдовуд, 1650; Сунани Тирмизӣ, 657; Сунани Насойӣ, 2611. Дар ҳадиси дигаре мефармояд: «*Ин садақа (моли закот) цирки (моли мардум аст ва он барои Муҳаммад ва хонадони Муҳаммад ҳалол намебошад*». (Саҳехи Муслим, (1072)-167; Сунани Абӯдовуд, 29854 Сунани Насойӣ, 3608. Дар Саҳехи Бухорӣ низ ба монанди ин ривоят шудааст. 2055).

<sup>2</sup> Саҳехи Бухорӣ, 1395, 1496, 4347, 7371, 7372; Саҳехи Муслим, 121 (19)-29, 122 (...)-30, 123 (...)-31; Сунани Абӯдовуд, 1584; Сунани Тирмизӣ, 625, 2014; Сунани Насойӣ, 2134, 2521; Сунани Ибни Моча, 1783.

фодаи худаш қарор мегиранд, бахше аз заруриёти зиндагӣ ба шумор мераوانд. Агар худаш онҳоро мавриди истифода қарор надиҳад, вале барои истифода ба ҳамсоягон ва хешовандонаш дода шаванд, аз чумлаи заруриёти рӯзгор ба ҳисоб намеоянд.

3. Хонаи шахсӣ, либос, васоиле, ки ба онҳо эҳтиёҷ меафтад, ҳамчунин хидматгор ва василаи саворӣ ҷузъи заруриёти зиндагӣ мебошанд. Бо доштани онҳо, ҳарчанд арзииш болое дошта бошанд ҳам, шахс молдор дониста намешавад. Китобҳои динӣ низ аз ҳамин доира берун нестанд.

4. Шахсе дорои чанд манзил (хона) ё чанд порча замин бошад, дар сурате ки онҳоро ба ичора дода, аз пули ичораи онҳо маҳориҷи (харочот) зиндагии худро таъмин ва бароварда созад, вале илова бар он, дигар моле, ки дар он закот воҷиб шавад, надошта бошад, ин шахс молдор ба шумор намеояд.

5. Шахсе дорои панҷ ҳазор ё бештар пул бошад ва ҳамчунин ба ҳамин андоза аз дигарон қарздор бошад, гирифтани закот барояш ҷоиз аст.

Аз он чӣ дар боло гузашт, маълум мешавад, ки сарват ва боигарӣ ду навъ аст:

**а)** Яке он сарватест, ки ба нисоб расида ва бо фароҳам гардидан шароити маҳсус пардоҳти закотро бар сохибаш воҷиб ва гирифтани закотро аз дигарон бар вай ҳаром мегардонад. Ин молест, ки ё аз рӯи хилқат дар нумӯ ва афзоиш мебошад ва асоси тамоми муомилотро ташкил медиҳад, ба монанди тилло ва нуқра, ё аз роҳи парваришу наслгирий дар нумӯ ва афзоиш мебошад ва афзоиши он афзоиши дар шумора аст, ба монанди чаҳорпоён ва ё аз роҳи тичорат ва доду ситад дар афзоиш мебошад, ба монанди амволи тичоратӣ. Ин навъ мол ва сарват тамоми воҷиботи молиро бар сохибаш воҷиб мегардонад.

**б)** Мол ва сарватест, ки сохиби худро дар мақоме аз рафоҳият қарор медиҳад, ки на пардоҳти закот ҳанӯз бар вай воҷиб гардидааст ва на гирифтани закот барояш ҷоиз

мебошад. Ин мол ва боигариест, ки агар қиматгузорӣ шавад, ба нисоб мерасад ва ё бештар аз он мебошад, вале дар ҳолати таҷмид ва беҳаракатӣ қарор дорад, яъне аз нумӯ ва афзоиш ҳам тақдиран ва ҳам амалан боз мондааст.

Ин мол бо аз даст додани шарти нумӯкунаңдагӣ ва қобилияти тавлиду афзоиш закот аз вай соқит гардидааст. Ин навъи боигарӣ танҳо воҷиботи сегонаи молӣ: садақаи Фитр, қурбонӣ ва нафақаи хешовандонро бар соҳибаш воҷиб мегардонад.

6. Додани закот, садақаи Фитр, назрҳо ва каффоратҳо ба коғир ва зиммӣ, яъне шахсоне, ки аз миллати ислом ҳориҷ мебошанд, ҷоиз нест, аммо ҳайрҳои дигар ҷоиз аст.

Худованд мефармояд:

لَا يَنْهِيَ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْبِلُوْكُمْ فِي الْدِيْنِ وَلَمْ تُخْرِجُوْكُمْ  
مِّن دِيْرِكُمْ أَن تَبُرُّهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ تُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

«Худо шуморо аз некӯй ва адл қардан ба онҳое, ки дар бораи дин бар зидди шумо ҷанг накардаанд ва шуморо аз диёратон берун нарондаанд, наҳӣ намекунад. Худо ҳатман, адлкунандагонро дӯст медорад».<sup>1</sup>

7. Пули закот то ба шахси мустаҳиққаш таслим нағардад, сарфи он дар дигар корҳои ҳайрия ва масолехи иҷтимоӣ, ба монанди соҳтани масҷид, кафандардани даргузашта, пардохтани қарзи даргузашта, бино қардани ҳаммом ва ғайра ҷоиз нест.

8. Вақте пули закот ба мустаҳиққаш таслим шавад, он гоҳ вай бо майли худ метавонад онро дар корҳои ҳайрия ба масраф расонад.

9. Додани закот ба хешовандони соҳибқаробати номбурда ҷоиз нест, вале ба хешовандони дигаре, аз қабили ҳоҳар, бародар, амак, тағо ва ғайра на танҳо ҷоиз, балки савоби зиёд ҳам дорад. Паёмбар (с) мефармояд: «(*Чунин шахсе*) ду савоб мегирад: ҳам савоби хешутабориро ва ҳам

<sup>1</sup> Сураи Мумтаҳана, 60: 8.

*савоби закотро».<sup>1</sup>*

10. Ҳамон гуна ки баён гардид, ба фарзандони шахси сарватманд, яъне фарзандони хурдсолаш додани закот чоиз нест, зеро нафақаи онҳо ҳанӯз дар зиммаи падарашон (шахси сарватманд) мебошад, vale ба фарзандони бузургаш, ки дар зиндагӣ мустақил гардидаанд, ба шарте ки ғафир бошанд, ҷоиз аст.

11. Ба шахси музdur (кироякор) ва хидматгори хона, ба шарте аз ҳуқуқи онҳо коста нашавад, додани закот ҷоиз аст.

12. Додани закот ба фарзандони разой, ки аз ҷиҳати ширхорагӣ барояш фарзанд ба шумор мераванд, ҷоиз аст.

13. Шахсеро мустаҳиқки дарёftи закот гумон карда, закоташро ба вай диҳад ва пас аз ҷанде маълум шавад, ки вай мустаҳиқ набудааст, ё дар торикии шаб закоташро ба шахсе таслим қунад ва рӯзона маълум шавад, ки он шахс падар ё модар ё фарзанд ва ё нафари дигаре аз гайри мустаҳиқони закот будааст, закоташ адо мейбад ва аз сар додани закот зарурат надорад.

14. Дар додани закот ва ҳайру садақот хешону бастагон аз ҳама муқаддамтаранд.

15. Тарк кардани шаҳру дехи худ ва додани закот дар шаҳру рустои дигар макрӯҳ аст. Аммо дар сурате ки дар он шаҳру рустои дигар хешовандони факиру мӯҳтоҷтаре дошта бошад, ё дар он ҷо донишмандону донишҷӯёни улуми динӣ бештар ва мӯҳтоҷтар бошанд, дар тамоми ин суратҳо интиқоли закот ба ҷои дигар кароҳияте надорад.



<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, муқаддимаи ҳадиси 1461.

## **Фасли панчум**

### **САДАҚАИ ФИТР**

Пас аз поён ёфтани мохи мубораки Рамазон, яъне дар рўзи иди Фитр, шахси мусалмон бояд микдоре аз моли худро ба унвони «*садақаи Фитр*» ба факир ё мискин бидиҳад.

Садақаи Фитр сабаби погизагии нафси инсон аз баъзе бехудагиҳо ва ҳарзагуиҳо мебошад, ки имкон дорад гоҳо рӯзадорон дар мохи Рамазон ба он олуда шуда бошанд. Ҳамчунин, камбағалон ва қишири ниёзманди чомеа лоақал дар рӯзҳои ид аз хўрок ва эҳтиёҷоти муносибе баҳраманд мегарданд.

Ибни Аббос (р) ривоят мекунад, ки: «*Расули Худо (с) закоти Фитрро барои пок гардидани рӯзадор аз бехудагӣ, бадсуҳанӣ ва ҳамчунин барои фароҳам гардидани гизои муносибе барои ниёзмандон воҷиб гардонидааст. Касе онро пеш аз намоз(-и ид) адо намояд, он закоти пазируфташуда аст ва касе онро баъд аз намоз адо намояд, он садақае аз садақот мебошад*».<sup>1</sup>

### **Чӣ касе садақаи Фитрро мепардозад?**

Пардоҳти садақаи Фитр бар ҳар касе, ки дорои шароити зерин бошад, фарз аст:

1. Мусалмон бошад.
2. Озод бошад.

3. Соҳиби нисоб бошад (ба гайр аз маҳориҷи мавриди ниёз). Яъне шахсе ба он андоза молу сарват дошта бошад, ки баровардани закот бар вай воҷиб гашта бошад ва ё агар чунин набуда, илова бар эҳтиёҷот ва заруриёти

<sup>1</sup> Суннани Абӯдовуд, 1609; Суннани Ибни Моча, 1827.

зиндагӣ ва рӯзмарраи худ, чандон васоил дар ихтиёر ва мулки хеш дошта бошад, ки арзиши онҳо баробари саду чиҳил мисқол нуқра бошад. Бар чунин шахсе садақаи Фитр воҷиб мебошад, ҳоҳ моли тиҷорат бошанд, ё не, сол бар вай гузашта бошад, ё не.

– Шахсе дорои хона ё васоиле аст, ки агар фурӯхта ва ё нархгузорӣ шаванд, арзиши онҳо зиёд аст, вале худаш ба онҳо ниёз дорад, то аз иҷораи онҳо зиндагияшро таъмин намояд ва васоил низ мавриди эҳтиёчи худаш ҳаст, бар чунин шахсе садақаи Фитр лозим намешавад. Аммо агар ду манзил дошта бошад ва якero ба иҷора диҳад, ҳарчанд заруриёти зиндагии худро аз даромади иҷораи он бароварда созад ҳам, садақаи Фитр бар вай воҷиб мешавад, зоро хонаи дуюм изофа бар заруриёти зиндагияш ба шумор меояд.

– Шахсе дорои васоил ва хонаи изофа бар зарурияти рӯзмаррааш бошад ва дар айни ҳол қарздор ҳам бошад, дар ин сурат баъд аз канор гузоштани ҳиссаи қарз, агар ба андозаи закот боқӣ бимонад, садақаи Фитр бар вай воҷиб мешавад.

– Садақаи Фитр баъд аз дамиданӣ субҳи рӯзи ид воҷиб мешавад. Бинобар ин, агар шахсе пеш аз дамиданӣ субҳ даргузарад ё баъд аз дамиданӣ субҳ ба дунё ояд, садақаи Фитр бар он ду воҷиб намешавад. Тифле пеш аз дамиданӣ субҳ ба дунё ояд, дар сурате ки падара什 дорои шароити закот бошад, бар вай зим аст, ки аз тарафи тифлаш садақаи Фитр бидиҳад.

– Садақаи Фитрро аз тарафи худаш, фарзандони хурдсолаш ва хидматгоронаш, ҳарчанд коғир бошанд ҳам, мепардозад. Зан бояд худаш садақаи Фитрашро бидиҳад, вале агар шавҳараш аз ҷониби вай онро пардоҳт намояд, ҷоиз аст. Фарзандони хурдсол низ, агар дорои молу сарват бошанд, садақаи Фитр аз моли худашон дода мешавад.

## Миқдори садақаи Фитр

Миқдори садақаи Фитр барои ҳар нафар дар ҳисоби гандум ва орди гандум ним соъ ва дар ҳисоби чав, хурмо ва монанди онҳо як соъ аст.

Агар пули (арзиши) яке аз чинсҳои мазкурро барои садақаи Фитр бипардозад ҳам, коғӣ аст.

Як соъи набавӣ тақрибан ба ду килову чил (2,40) ва ё ду килову яксаду панҷовушаш (2,156) грамм баробар аст.<sup>1</sup>

## Вақти пардохти садақаи Фитр

Садақаи Фитр бо дамиданӣ субҳи рӯзи иди Фитр воҷиб мегардад ва мустаҳаб аст, ки пеш аз рафтани ба намозгоҳ пардохта шавад. Нофеъ аз Абдуллоҳ ибни Умар (р) ривоят мекунад, ки: «*Расули Худо (с) моро ба пардохтани закоти Фитр пеш аз баромадани мардум ба намоз амр намуд. Ва ҳуди Абдуллоҳ як ё ду рӯз пеш аз ид онро пардохт мекард*».<sup>2</sup>

Агар қабл аз рӯзи иди Фитр онро пардохт намояд, ҷоиз аст ва агар онро аз рӯзи ид ба таъхир андозад, аз зиммааш соқит намешавад. Ҳатман, онро бояд пардохт намояд.

Садақаи Фитр бар ҳама, ҳоҳ рӯза гирифта бошад, ё нагирифта бошад, воҷиб аст. Мустаҳиққони садақаи Фитр ҳамон шахсони мустаҳиққи закот ҳастанд, яъне ба ҳар қасе закот дода мешуд, садақаи Фитр низ ба ҳамонҳо дода мешавад.

<sup>1</sup> Миқдори соъи набавӣ ба вазнҳои имрӯза дар поварақии саҳ 385, 386 марбут ба «Закоти зироат ва меваҷот» ба тафсил баён гардидааст.

<sup>2</sup> Саҳехи Бухорӣ, 1503, 1509; Саҳехи Муслим, 2285 (986)-22, 23; Сунани Абӯдовуд, 1610, 1612; Сунани Тирмизӣ, 677; Сунани Насойӣ, 2520.

*Бахши чорум*

# КИТОБИ РҰЗА

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ

الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَىٰ

الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

«Эй касоне, ки имон овардаед,  
рұза бар шумо фарз гардонида шуд,  
хамон гуна ки бар пешгузаштагони  
аз шумо фарз гардида буд,  
то тақво намоед».  
(Сураи Бақара, 2:183).

## Фасли аввал

### РЎЗА

Яке дигар аз фароиз ва барномаҳои солонаи ислом барои худсозии инсонҳо «рӯза» аст ва рӯза он аст, ки ҳар мусалмони болиг ва оқил ҳатман бояд аз дамиданни субҳи содик то ғуруби офтоб бо нияти итоати фармони Худованд аз бархе корҳо, ки шарҳашон ҳоҳад омад, худдорӣ намояд.

Паёмбари акрам (с) фармудаанд, ки: «*Ҳар кас рӯзи моҳи Рамазонро хос барои хушнудӣ ва ризои Парвардигор ва бо мақсади ба даст овардани аҷру савоб бигирад, тамоми гуноҳони гузаштааш баҳшида мешаванд*».<sup>1</sup> Ҳамчунин фармудаанд, ки: «*Бӯи даҳони рӯзадор дар пешгоҳи Парвардигор дар рӯзи қиёмат аз бӯи мушику анбар маҳбубтар аст*».<sup>2</sup>

Аз баъзе ахли салаф омадааст, ки: «*Дар рӯзи қиёмат барои рӯзадорон суфрае (хоне) густарда мешавад ва эшон аз он тановул мефармоянд, яъне меҳӯранду менӯшанд, дар ҳоле ки дигарон дар интизори ҳисобу китоби худ ҳастанд. Онҳо менурсанд, ки ин тоифа қиёнанд, ки аз суфраи ҷаннат тановул мефармоянд ва мо ҳанӯз дар интизор ба сар мебарем? Нидо мерасад, ки инҳо рӯзадорони барои Худо ҳастанд, дар сурате ки шумо рӯзаро меҳӯрдед*».<sup>3</sup>

Худованд рӯзаро ҳамон гуна ки бар умматҳои пеш аз ислом фарз гардонида буд, онро бар уммати ҳазрати Муҳаммад (с) низ фарз гардонидааст, он чо, ки мефармояд:

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 38; Суннани Насой, 2204; Суннани Ибни Моча, 1641.

<sup>2</sup> Саҳехи Бухорӣ, 1894, 1904, 5927, 7492, 7538; Суннани Абӯдовуд, 2363.

<sup>3</sup> Абӯлфараҷ Абдурраҳмон ибни Аҳмад ибни Раҷаби Ҳанбалӣ, Латоифу-л-маориф. Ҷ. 1. – С. 176.

**يَنَأُّيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتُبَ عَلَيْكُمُ الْصِّيَامُ  
 كَمَا كُتُبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَفَقَّهُونَ**

«Эй касоне, ки имон овардаед! Рӯзаи моҳи Рамазон бар шумо фарз гардонида шуд, ҳамон гуна ки бар миллиатҳои пеш аз шумо фарз гардида буд, бошад, ки парҳезгор шавед».<sup>1</sup>

Рӯза рӯзи душанбе, дуюми моҳи шаъбони соли дуюми хичрат фарз гардидааст.

### Фоидаҳои рӯза

Рӯза дорои фоидаҳои маънавӣ, ҷисмӣ ва иҷтимоии зиёде мебошад.

Аз ҷумла рӯза:

- а)** Инсонро дар мактаби (озмоишгоҳи) сабру шикебоӣ ва пурбардоштӣ тарбият менамояд.
- б)** Хештандорӣ ва равиши худидоракуниро ба инсон омӯзиш медиҳад.
- в)** Назму ҳамоҳангиро дар миёни мардуми мусалмон густариш медиҳад.
- г)** Ишқу дилбастагӣ ба адолат ва баробариро дар вучуди инсон решадор месозад.
- д)** Отифаи меҳрубонию дилсӯзӣ ва эҳсоси масъулиятро дар ботини одам бедор месозад.
- ж)** Шарру фасод ва разоилии ахлоқиро дар миёни мардум коҳиш медиҳад.
- з)** Дастгохи гувориш (меъда)-ро полоиш ва покиза менамояд.
- л)** Баданро аз зиёдатиҳои бозмонда ва русуботи таҳшонгашта, ки аз боқимондаҳои ҳӯрокӣ ва ошомиданий ба вучуд меоянд, пок мегардонад.

<sup>1</sup> Сураи Бакара, 2: 183.

**м)** Фарбехии зиёди бадан ва ҷарбиҳои таркиби онро қоҳиш медиҳад. Расули Ҳудо (с) фармудааст: «*Рӯза бигирепед, то саломатишон барқарор шавад (ва боқӣ бимонад)*».<sup>1</sup>

**н)** Аз ҳама муҳимтар хислати парҳезгорӣ ва поку нек зистанро дар инсон тақвият медиҳад, ки муҳимтарин ҳаҷафи ибодатҳои илоҳӣ низ ҳамин мебошад.

### Аҳкоми рӯза

Барои ошнӣ бо аҳкоми рӯза аввал бояд қисмҳои онро бишиносем. Рӯза панҷ навъ мешавад:

1. Фарз. 2. Воҷиб. 3. Нафл. 4. Макрӯҳ. 5. Ҳаром.

### Рӯзай фарзӣ

1. Рӯзай моҳи мубораки Рамазон.

### Рӯзай воҷиб

#### *Ин рӯзахо воҷиб мебошанд:*

1. Рӯзай қазо.
2. Рӯзай каффорат, ба монанди каффорати қасам, каффорати ифсоли рӯза, каффорати зиҳор<sup>2</sup> ва каффорати қатл.
3. Рӯзай, ки ба сабаби назр воҷиб мегардад. Рӯзай назр ё муайян аст ё мутлақ. Рӯзай назри муайян ба монанди он аст, ки қасе назр биқунад, ки ман дар фалон рӯзи муайян барои ризои Ҳудованд рӯза мегирам. Рӯзай назри мутлақ ба монанди он аст, ки назр намояд, ки ман ба хотири ризои Ҳудованди мутаъол рӯза мегирам ва рӯзи муайянро мушаххас насозад.

<sup>1</sup> Мӯъчаму-л-авсат, 8312. Ҷ. 8. – С. 213. Ибни Синнӣ ва Абӯнуъайм низ онро дар қитоби «Тиб» бо исноди заъиф ривоят кардаанд.

<sup>2</sup> Зиҳор он аст, ки шаҳсе ба ҳамсаравӣ бигӯяд: «Ту ба мисли ҳамшира ва ё модарам ҳастӣ». Зиҳор навъе қасам мебошад, ки шаҳс ба василаи он ҳамсаравшро бар ҳудаш ҳаром мегардонад.

## Рӯзахои нафл

Рӯза гирифтан дар тамоми айёми сол, ба чуз рӯзҳои ҳаром, рӯзай нафл ба шумор меравад, vale нисбати баъзе аз онҳо таъкиди бештаре шудааст, ки баъзе аз онҳоро зикр мекунем:

1. Рӯзай рӯзҳои душанбе ва панҷшанбеи ҳар ҳафта.
2. Рӯзай рӯзҳои сездаҳум, ҷордаҳум ва понздаҳуми ҳар моҳ, ки рӯзҳои биз – сафед – номида мешаванд.
3. Рӯзай рӯзи Арафа (нӯҳуми зулхичча) барои ғайри ҳочӣ.
4. Рӯзай шаш рӯзи моҳи шаввол, пас аз моҳи мубораки Рамазон ба истиснои рӯзи аввали шаввол, ки рӯза дар он ҳаром аст. Дар рӯзи понздаҳуми шаъбон низ рӯза гирифтан дорои савоб ва фазилати бисёр аст. Рӯзи нӯҳӯм ва даҳуми моҳи муҳаррам низ рӯза гирифтан мустаҳаб аст.

## Рӯзахои макрӯҳ

Рӯзай рӯзи Арафа барои ҳочӣ, рӯзай рӯзи шак, рӯзай висол, рӯзай даҳр (тамоми умр) ва рӯзай рӯзҳои чумъа ва ё шанбе ба танҳои макрӯҳ мебошанд.

Рӯзи шак он рӯзест, ки даромадани моҳи Рамазон ба таври аниқ муайян нагаштааст. Аммор ибни Ёсир (р) мифармояд: «*Касе рӯзи шак рӯза гирад, воқеан ҳам, Абулқосим – Муҳаммад (с)-ро нофармонӣ кардааст*».<sup>1</sup>

Аз Абӯҳурайра (р) ривоят шудааст, ки Расули Худо (с) фармуд: «*Рамазонро бо доштани як ё ду рӯз рӯза пешдастӣ нанамоед, магар касе, ки қаблан рӯзадор бошад, пас вай метавонад он рӯзро рӯза бигирад*».<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Сунани Абдуловуд, 2334; Сунани Тирмизӣ, 686; Сунани Насойӣ, 2187; Сунани Ибни Моча, 1645. Бухорӣ онро дар Саҳехи худ дар муқаддима (таълик)-и ҳадиси 1906 овардааст.

<sup>2</sup> Саҳехи Бухорӣ, 1914; Саҳехи Муслим, 2515 (1082)-21; Сунани Абдуловуд, 2335; Сунани Тирмизӣ, 685.

Бар ҳамин асос рўзи доштани рўзи шак барои одамоне, ки қаблан рўзадор бошанд, мамнӯъияте надорад, vale барои гайри онҳо макрӯх мебошад.

### Рўзахои ҳаром

#### **Дар панҷ рўзи сол рўза гирифтан ҳаром аст.**

1. Рўза гирифтан дар рўзи иди Фитр, ки ба рўзи аввали моҳи шаввол рост меояд.

2. Рўза гирифтан дар рўзи иди Қурбон ки ба рўзи даҳуми моҳи зулҳичча рост меояд ва рўза гирифтан дар айёми ташриқ. Айёми ташриқ се рўзи баъд аз иди Қурбон: рўзҳои ёздаҳум, дувоздаҳум ва сездаҳум зулҳичча мебошанд.

### Баъзе масоили ин боб

1. Рўзай нафлиро метавон муайян кард, ба ин тариқ ки бигўяд: Рўзай нафлӣ мегирам ва метавон навъи онро муайян нокарда, танҳо бигўяд, ки рўза мегирам.

2. Агар шахс то пеш аз завол амале хилофи рўза анҷом надода бошад, метавонад то он вақт нияти рўзай нафлӣ намояд.

3. Рўзай нафлӣ ба ният воҷиб мешавад. Бинобар ин, агар касе нияти рўза қунад ва пас аз шурӯъ рўзаашро бихӯрад, бояд қазои онро ба ҷо оварад.<sup>1</sup>

4. Агар касе шаб ният қунад, ки фардо рўза мегирад, vale пеш аз дамидан субҳ нияти худро иваз намуда, рўза нагирад, қазое бар вай воҷиб намешавад. Зоро ҳанӯз ба рўза шурӯъ накардааст.

5. Бе иҷозати шавҳар зан наметавонад рўзай нафлӣ бигирад. Агар бе иҷозат рўзай нафлӣ гирад, ба дастури шав-

<sup>1</sup> Аз Оиша (р) ривоят шудааст, ки, «*Ман ва Ҳафса рўзай нафл гирифтем. (Дар ҳамин вақт) бароямон таоме оварда шуд ва шитихо карда, аз он ҳўрдем. Пас аз он расули Ҳудо (с) бар мо ворид шуд ва Ҳафса пешдастӣ карда, ўро дар ин бора пурсид. Фармуд: Рўзеро ба ҷои он қазо бидоред*». (Сунани Тирмизӣ, 735. Имом Молик ва Насой низ онро ривоят кардаанд).

хараш, дар сурате рӯзадориашро нахоҳад, рӯзаашро қатъ намояд ва ҳар гоҳ фурсат ёфт, қазоашро ба ҷо оварад.

**6.** Барои шахсе, ки рӯзai нафлӣ гирифтааст, меҳмоне ояд ва ё қасе ӯро ба меҳмонӣ даъват намояд ва дар сурате ки наравад, ранчиш ва нороҳатие пеш меояд, дар ин ду ҳолат шикастани рӯзai нафлӣ ҷоиз аст.

### Рӯзai назр

Агар шахсе назр кунад, вафо кардан ба назр воҷиб аст ва тарки он ғуноҳ.

Назр бар ду қисм аст: назри муайян ва назри номуайян. Навъи аввал он аст, ки таъриҳ ва рӯзашро муайян намояд, ба ин тариқ ки бигӯяд: Эй Худо, агар фалон кори ман анҷом гирад, фардо ё рӯзи чумъаи оянда масалан, барои ризои Ту рӯза мегирам. Дар чунин назре, агар аз шаб ниҳият кунад, ҷоиз аст ва агар аз шаб ниҳият ғунаҳад, метавонад то як соат пеш аз завол (нисфириӯзӣ) ниҳият намояд ва назр адо мейёбад.

Агар шахсе рӯза гирифтани рӯзи чумъаро назр кунад, чун рӯзи чумъа омад, ҳамин қадар бигӯяд, ки имрӯз рӯза мегирам ва навъи рӯзаро муайян насозад ва ё ниҳияти нафл кунад, дар ҳар дуи ин суратҳо назр адо мейёбад. Вале агар ниҳияти қазоӣ карда бошад, рӯзai гирифтааш дар рӯзи чумъа рӯзai қазоӣ ҳисоб мешавад ва назрашро бояд рӯзи дигар бигирад.

Кисми дуюми назр ин аст, ки барои он таъриҳ ва рӯзе муайян ғунаҳад, балки бигӯяд: Агар фалон корам анҷом бигирад, як ё якчанд рӯз рӯза ҳоҳам гирифт. Дар ин қисми назр ниҳият барои рӯза ва таъйин кардани рӯзи оянда барои он, аз шаб шарт аст.

Агар қасе рӯзai рӯзи идро назр кунад, бояд рӯзи идро бихӯрад ва дар ивази он рӯзи дигаре рӯза бигирад.

Агар шахсе назр кунад, ки тамоми солро рӯза мегирад, ҳамон панҷ рӯзи мамнӯро бихӯрад ва дигар тамоми солро бигирад ва он панҷ рӯзро қазо ба ҷо оварад.

## Нияти рӯза

Рӯза аз чумлаи муҳимтарин ибодатҳо аст ва бояд бо нияти анҷоми фармони Худованди мутаъол ба ҷо оварда шавад. Амалҳои банда, ба ҳусус ибодатҳо, бе ният дар назди Худо пазируфта намешаванд. Паёмбар (с) мефармояд: «*Амалҳо, бе ҳеч шакке, ба ниятҳо вобастаанд (ва бар тибқи онҳо пазируфта мешаванд)*...».<sup>1</sup> Ният аслан ҳамон қасду ирода ва омодагии амалии инсон барои анҷоми кор мебошад, на ифодаи он бо забон.

Дар моҳи Рамазон нияти рӯзи ҳар рӯзи он воҷиб аст, зеро ҳар рӯзи он ибодати мустақил ба шумор меравад ва ба таври умумӣ нияти рӯзи як моҳ кифоя намекунад. Агар аз аввали моҳи Рамазон нияти рӯзи тамоми моҳро намояд, хуб аст, вале он танҳо барои рӯзи аввал дуруст мегардад ва бояд барои рӯҳои дигар аз нав ният намояд. Саҳарӣ ҳӯрдан дар моҳи Рамазон ният ба шумор меравад.

Шарт нест, ки нияти рӯзаро бо забон бигӯяд, балки ҳамин қадар қасд кунад, ки барои анҷоми дастури Худованди мутаъол аз дамиданӣ субҳ то нишастанӣ офтоб көре, ки рӯзаро фосид мекунад, анҷом намедиҳад, коғӣ аст.

Нияти рӯза ду шарти дигар низ дорад: а) шабона пеш аз дамиданӣ субҳ баста шавад, б) навъи рӯза дар он муайян карда шавад. Ин ду шарт дар рӯзи моҳи мубораки Рамазон, рӯзи назри муайян ва рӯзи нафл аз чумлаи шартҳои сиҳати рӯза дониста нашудаанд, балки шарти камол ба шумор мераванд. Пас ҳамон гуна ки шахс метавонад дар шаб барои фардои он нияти рӯза кунад, ҳамчунин пас аз дамиданӣ субҳ то пеш аз завол (нисфириӯзӣ) агар чизе нахӯрда бошад, метавонад нияти рӯза намояд.

Аммо дар рӯзахои қазо, назри мутлақ ва каффоратҳо ба чой овардани ҳар ду шарт ба вақти ният воҷиб мебо-

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 1, 54. Саҳехи Муслим, 4904 (1907)-156. Сунани Абӯдовуд, 2201. Сунани Тирмизӣ, 1647. Сунани Насойӣ, 75. Сунани Ибни Моча, 4227.

шад, бинобар ин, бояд ҳар шаб барои фардои он ният намояд ва навъи рӯзаро дар нияташ муайян созад, масалан, дар рӯзахои қазо ният кунад:

### **«Ман қазои фалон рӯзаро мегирам».**

Аммо дар рӯзай моҳи мубораки Рамазон, рӯзай назри муайян ва рӯзай нафл шарт нест, ки навъи он дар ният муайян сохта шавад, зоро он табиатан муайян мебошад.

Агар шахсе тамоми рӯз аз хӯрдану нӯшидан ва ҳамбистарӣ бозистад, лекин нияти рӯза надошта бошад, рӯзадор ба шумор намеравад. Зоро ният, ки шарти дуруст гардиани аъмол аст, дар ин ҳолат таҳаққуқ наёфтааст.

Касе назр намояд, ки агар фалон корам дуруст шавад, барои Худо ду рӯз рӯза мегирам, баъд аз он кораш анҷом гирифт ва дар моҳи Рамазон ба унвони вафои ба назр нияти рӯзай назрӣ намуд, рӯзай Рамазон адо мейбад, на он чи ният кардааст.

### **Собит шудани моҳи мубораки Рамазон**

Бо дидани ҳилол (моҳи нав)-и моҳи мубораки Рамазон рӯза шурӯъ ва бо дидани ҳилоли моҳи шаввол ба поён мерасад.

Паёмбари акрам (с) мефармояд: «*Бо дидани моҳи нав рӯза бигиред ва бо дидани моҳи нав ифтор (ва ид) намоед. Агар (осмон) абрӣ ва бар шумо пӯшида бошад, пас моҳи шаъбонро сӣ рӯз комил созед*».<sup>1</sup>

Аз ин рӯ, лозим аст, ки мардум ҳангоми ғуруби рӯзи бисту нӯхуми моҳи шаъбон дар талаб ва ҷустуҷӯи моҳи

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 1909; Саҳехи Муслим, 2512 (1081)-18; Сунани Насой, 2116, 2117. Дар ҷои дигар мефармояд: «*То моҳи навро набинед, рӯза нағиред ва то моҳи навро набинед, ифтор (ва ид) нанамоед. Агар (осмон) бар шумо пӯшида ва абрӣ бошад, пас барояши ҳисоб намоед*». (Саҳехи Бухорӣ, 1900, 1906, 1907; Саҳехи Муслим, 2495 (1080)-3, 8; Сунани Насой, 2120).

нав бароянд.

Агар осмон абрнок буда, имкони дидани моҳи нав мавҷуд набошад, сӣ рӯз аз моҳи шаъбонро пурра намуда, баъд аз он рӯза бигиранд. Дар чунин ҳолат рӯза гирифта-ни рӯзи сиюми моҳи шаъбон ки ба рӯзи шак маъруф аст, макрӯҳ мебошад.

Ҳар гоҳ осмон абрнок буда, имкони дидани моҳи нав (ҳилол) вучуд надошта бошад ва як нафар мусалмони одил (озод ё барда, мард ва ё зан) гувоҳӣ диҳад, ки дар рӯзи бисту нӯҳи моҳи шаъбон моҳи навро дидааст, шаҳодати ўазизуруфта мешавад.

Агар осмон соғ бошад, гувоҳии як ё ду нафар дар мавриди дидани моҳи нави моҳи мубораки Рамазон пазируфта намешавад, балки дар ин ҳолат, бояд шумораи шоҳидҳо ба ҳадде бошад, ки бо хабари онҳо илми яқинӣ (аниқи кор) дар бораи дидани моҳи нав ҳосил шавад.

Ва аммо дар мавриди субути моҳи нави иди Фитр ҳангоми абрӣ будани осмон, шаҳодати як нафар мусалмони одил коғӣ дониста нашуда, балки шаҳодати ду марди мусалмони одил ва ё як марди мусалмони одил ҳамроҳ бо ду зани мусалмони одил мавриди қабул аст ва ҳангоми соғ будани осмон бояд шумораи шоҳидҳо ба ҳадде бошад, ки бо хабари онҳо илми яқинӣ дар бораи дидани моҳи нав ҳосил шавад.

Сухани мунаҷҷимон (астрологҳо) ва ҳисоби уламои фалак (астрономҳо) дар дидани моҳи нав шаръян эътибо-ре надорад ва бо он ҳукми рӯъяти моҳ сабит намешавад. Он бояд танҳо ба тариқи дидан сабит шавад, валие истифода аз дурбин, расадхонаҳо ва дигар васоили илми муосир дар мушоҳидон он боке надорад ва вақте моҳи нав бо ин васоил диди шавад, дар сурате шартҳои шаръян зарурӣ дар шахси бинанда таҳаққуқ ёфта бошанд, рӯъят эътибори шаръӣ пайдо мекунад. Ба ин маъно, ки шахси бинанда ҳилол бо дурбин ва ё аз тариқи расад мусалмони оқил ва одил бошад.

Шоёни зикр аст, ки ҳисоби астрономӣ ва пешбинихои мунаҷҷимон аз рӯъяте, ки дар таълимоти исломӣ мавриди эътибор аст, фарқ дорад. Дар ҳисоби астрономӣ ибтидои моҳ аз лаҳзаи ба вучуд омадани ҳилол ва чудо гаштани он аз ҳатти буриши офтоб сар мешавад ва ибтидои рӯзи якуми моҳ аксаран пеш аз завол шурӯъ мегардад, дар ҳоле ки аз назари шаръ аз шаб сар мешавад ва вақте моҳи нав аз бегоҳ ва ё шаб дида шавад, фардои он аввали моҳ ба шумор мера-вад. Дидали он пеш аз завол эътиборе надорад ва бо он ҷизе собит намешавад.

### Тафовути матлаъҳо

Аз назари ҷумҳури аҳли илм, аз ҷумла имом Абӯ-ҳанифа (рҳ), имом Молик (рҳ) ва имом Аҳмад (рҳ) вақте ҳилоли моҳи Рамазон дар сарзамине дида шуд, рӯза бар тамоми мусалмонон дар сар то сари олам воҷиб мегардад, зоро рӯи хитоб дар фармоиши Расули акрам (с): «*Бо дидани моҳи нав (дар ибтидои моҳи Рамазон) рӯза бидоред ва бо дидани он (дар аввали моҳи шаввол) ифтор намоед*» ба сӯи тамоми мусалмонон аст. Тафовуте, ки дар матлаъ (моҳтоббаро)-и як сарзамин бо тулӯъгоҳи сарзамин ва минтақаи дигар вучуд дорад, дар ин ҳукм таъсире надорад. Зоро бо тафовути ҷандсоатае, ки дар миёни матлаъҳо вучуд дорад, дар курси моҳ ва гузариши шабу рӯз таъсири ҷиддие ба вучуд намеояд.<sup>1</sup>

Назари дигаре дар ин маврид низ вучуд дорад, ки он аз дидгоҳи фикҳии имом Шофеъӣ (рҳ) ва мувоғиқонаш иборат аст ва дар он тафовути матлаъҳо ба эътибор гирифта шудааст. Аз назари инҳо вақте ҳилоли моҳи Рамазон дар сарзамине дида шуд, рӯза танҳо бар аҳли он сарзамин ва мардуми сокини манотики ҳамҷавори он воҷиб

<sup>1</sup> Дар «Радду-л-мухтор» мефармояд: Ин зоҳири ривоят (дар мазҳаб) ва (қавли) мӯътамад дар назди мо, моликиҳо ва ҳанбалиҳо аст. (Радду-л-мухтор. – Ҷ. 3. – С. 325).

мегардад.<sup>1</sup> Зеро аз Курайб ривоят шудааст, ки Уммулфазл бинти Ҳорис ўро ба назди Муъовия дар Шом фиристод. Сипас гуфт: «*Ба Шом рафтам ва ҳочат (кор)-и ўро анҷом додам. Пас моҳи Рамазон бар ман дар Шом фаро расид ва ҳилол (-и моҳи Рамазонро) дар шаби ҷумъа дидам, пас аз он дар оҳири моҳ ба Мадина баргаштам. Абдуллоҳ ибни Аббос (р) аз ман пурсид: Моҳи навро кай дидед? Гуфтам: Шаби ҷумъа онро дидем. Гуфт: Ту онро дидӣ? Гуфтам: Оре, ва мардум ҳам онро диданд ва рӯза доштанд ва Муъовия (ҳам) рӯза дошт. (Ибни Аббос) гуфт: Лекин мо онро шаби шанбе дидем ва ҳанӯз рӯза медорем то он ки сӣ рӯзро комил гардонем ва ё боз моҳи навро бибинем. Гуфтам: Оё бо дидани Муъовия иктифо намекунӣ? Гуфт: Не, Расули Худо (с) ба мо ҳамин тавр амр кардааст».<sup>2</sup>*

Ҳарчанд аз назари ҷумҳури аҳли илм тамоми матлаъҳо дар субути ҳилоли моҳи Рамазон як матлаъи умумӣ ба шумор раванд ҳам, дидгоҳи дуюм низ хеле қавӣ ва бар асоси далели шаръӣ бино ёфтааст. Бинобар ин, ҳайати кибори улами мамлакати Суъудӣ ҳеч қадоми онҳоро бар яқдигар тарҷеҳ надода, барои ҳар қишвари исломӣ ва сарзaminҳои ҳамҷавори он ҳаққи интиҳоби яке аз ду назари фикҳиро қоил шудааст, яъне улами ҳар қишвар метавонанд бо яке аз ду дидгоҳи фикҳӣ дар бораи матлаъҳо, ки ба шароити иҷтимоӣ ва ҷуғрофииҳо хоси худашон муносибтар бошад, амал намоянд.<sup>3</sup>

Назари ҷумҳур дар ин маврид беҳтар ба назар мерасад, зеро ваҳдати дар матлаъҳо, ки ваҳдати дар рӯза ва дар идро ба вучуд меоварад, сабаби ваҳдат ва ҳамbastагии мусалмо-нон мегардад. Бинобар ин, Маҷлиси Маҷмаи

<sup>1</sup> Ин назарро аз ҳанафиҳо имом Зайлайӣ ва соҳиби «Файз» мавриди эътимод қарор додаанд. (Радду-л-муҳтор, ҳамон ҷо).

<sup>2</sup> Саҳехи Муслим, 2523 (1087)-28. Сунани Абӯдовуд, 2332. Сунани Тирмизӣ, 693. Сунани Насойӣ, 2110.

<sup>3</sup> Алӣ ибни Нойифи Шуҳуд, Мавсӯи Ад-дин ан-насиҳа, Фатовои Рамазон ва мушкилоти рӯза ва қиёми шаб. – Нусхай электронии он дар мактабаи шомила.

фиқҳи исломӣ дар нишасти сеюми худ дар шаҳри Уммон – пойтахти кишвари Урдун, ки дар таърихи 8-13 моҳи сафари соли 1407 ҳ. мутобиқ ба 11-16 октябрини соли 1986 м. баргузор гардид, пас аз баррасии ду масъала дар қазияи якпорчасозии оғози моҳҳои қамарӣ: а) ҳаҷми таъсири ихтилоғи матлаъҳо дар вахдати оғози моҳҳо ва б) ҳукми исботи аввали моҳҳои қамарӣ ба василаи ҳисоби астрономӣ қарори зеринро ба тасвирбрасонд:

Якум, вақте рӯъяти моҳ дар кишваре собит гардид, барҳамаи мусалмонон воҷиб аст, ки ба он амал намоянд. Тафовути матлаъҳо эътиборе надорад. Зоро рӯи хитоб дар амри ба рӯза ва ифтор бо дидани моҳ ба сӯи умуми мусалмонон аст.

Дуюм, он бояд танҳо ба тариқи рӯъят собит шавад, vale ба хотири риояи аҳодиси набавӣ ва ҳақоиқи илмӣ аз ҳисобӣ астрономӣ ва расадҳо дар дидани он кӯмак гирифта шавад.<sup>1</sup>

Вале чун масъала аз ҷумлаи масоили ихтилоғӣ аст, пас аҳли ҳар сарзамине метавонад ба яке аз онҳо амал намояд ва касе ҳам шаръян ҳаққи сарзаниши онҳоро надорад.

Дидгоҳи дигаре низ дар ин масъала вучуд дорад, ки қоил ба ин мавқеъ аст: Агар матлаъҳои сарзаминҳои гуногун ва минтақаҳои ҳамҷавор дар тӯлу арзи ҷуғроғиёни худ ба ҳам наздик бошанд, пас матлаъи яке аз онҳо матлаъи дигарон низ ба шумор меравад, вале агар дар миёни онҳо тафовуте ба андозаи фосилаи байни қитъаи Осиё ва Амрико вучуд дошта бошад, пас метавон матлаъҳои онҳоро гуногун эътибор кард. Зоро фосилаи замоние, ки матлаъи ин ду минтақаreso аз ҳам чудо месозад, ҳудуди дувоздаҳ соат, яъне ним шабона-рӯзро ташкил медиҳад. Аммо ин дидгоҳ ба эродҳои илмие рӯ ба рӯ шуда, ҳанӯз аз мавқеъи фиқҳии муносибе барҳӯрдор нагаштааст.

<sup>1</sup> Қарорҳо ва тавсияҳои Маҷмаи фиқҳи исломӣ, қарори № 18 (3/6). – Нусхай электронии он дар мактабаи шомила.

## Порае аз масоили ин боб

**1.** Шахсе танҳо моҳи нави Рамазонро рўзи бисту нўхи шаъбон бинад, бар худи он шахс лозим аст, ки рўза бигирад, на бар дигарон. Вақте сӣ рўз тамом шуд ва ҳилоли моҳи нави шаввол барои ид дидা нашуд, рўзи сиву якумро низ бояд рўза бигирад ва бо дигарон якчоя ид намояд.

**2.** Агар шахсе ҳилоли идро бинад, дар сурате ки дигар ҳеч кас онро надид, диданаш эътиборе надорад, бояд рўза бигирад. Албатта, ин ду ҳолат ба соф будани осмон иртибот доранд.

**3.** Агар дар натиҷаи абрӣ будани осмон дар таърихи (29) бисту нўхуми шаъбон моҳи нав дидা нашуд, рўзона то пеш аз завол чизе нахӯранд ва нанӯшанд, агар хабари дидা шудани моҳ ба онҳо расид, нияти рўза кунанд ва агар на, бихӯранд.

**4.** Агар дар таърихи 29-уми шаъбон ҳилоли моҳи Рамазон дидা нашуд, касе чунин фикр накунад, ҳоло ки моҳ дидা нашуд, рўзай қазоӣ ё назрӣ мегирам, зеро дар ин рўз рўзай қазоӣ ва назрӣ ҳам макрӯҳ аст. Бо вучуди ин, агар нияти рўзай қазоӣ ё назриро кунад ва баъд аз манбаъҳои мӯътабар хабари дидани моҳ расад, рўзааш рўзай моҳи Рамазон ба шумор меравад. Қазоӣ ва назрро дар вақти дигар бигирад.

**5.** Агар дар ягон шаҳре ё сарзамине моҳ дида шавад, барои тамоми шаҳрҳо дидани моҳ собит мегардад, ҳарчанд миёни ин шаҳр ва бақияи шаҳрҳо фосилаҳо дурӣ бошад.

**6.** Агар дидани моҳи нав дар аввали Рамазон бо шаҳодати ду нафар мусалмони дорои шароит событ шавад ва ба ҳамон ҳисоб сӣ рўз рўза гиранд, аммо дар охир барои ид моҳи нав дида нашавад, хоҳ осмон соф бошад, ё не, дар рўзи сиву якум ифтор кунанд ва он рўз рўзи аввали шаввол дониста мешавад.

**7.** Агар дар рўзи сиом моҳи нав дида шуд, моҳ аз шаби оянда ҳисоб мешавад, хоҳ пеш аз завол (нисфириӯзӣ) бошад, ё баъд аз завол.

**8.** Касе, ки пойбанди меъёрҳо ва арзишҳои динӣ нест ва ба сурати ошкоро дар малаи ом ба гуноху бебандубориҳо роҳ медиҳад, масалан, намоз намехонад, рӯза намегирад, дурӯғ мегӯяд ва ҳоказо сухани ўро ҳеч эътиборе нест, ҳатто савганд ҳам ёд намояд ва чанд нафар ҳам бошанд, зеро ин қабил мардум бинобар меъёрҳои ахлоқӣ ва стандартҳои арзёбии инсонияти шаҳс аз нуктаи назари шариати ислом одил дониста намешаванд ва поёнтар аз мақоми шоистагӣ ба пазируфта шудани гувоҳиашон дониста шудаанд.

### **Шартҳои воҷиб гардидани рӯза**

Дини Ислом тамоми ҳолатҳои туногуни инсонро, аз қабили тандурустиву беморӣ, марҳалаҳои синну солӣ, пиригу ҷавонӣ, қудрату тавоной ва аҷзу нотавонӣ ва гайра дар вақти анҷоми ибодатҳо дар назар гирифтааст ва онҳоро бар ҳама ба таври якson воҷиб нагардонидааст, балки бар асоси таълимоти Ислом анҷоми тамоми ибодатҳо пас аз фароҳам гардидани маҷмӯаи шартҳое, ки аз ҷониби шариат пешбинӣ шудаанд, бар банда воҷиб мегардад, ки шартҳои зерин дар вай фароҳам омада бошанд. ин шартҳо бар се қисманд:

**а) Шартҳои воҷиб гардидани рӯза:**

1. Ислом.
2. Булуг (ба синни балофат расидан).
3. Ақл.

**б) Шартҳои вуҷуби адо:**

4. Қудрати рӯза гирифтан.
5. Иқомат (муқим будан).
6. Сиҳат (тандурустӣ).
7. Покӣ аз ҳайзу нифос барои занон.

**в) Шартҳои дуруст гардидани рӯза:**

8. Ният.

9. Дурӣ аз муфсидоти рӯза.

Се шарти аввал шартҳои воҷиб гардидан рӯза, ҷаҳор шарти баъдӣ шартҳои вучуби адой рӯза ва ду шарти ахир шартҳои дуруст гардидан он мебошанд.

Бинобар ин, гирифтани рӯзаи моҳи Рамазон бар коғирон, кӯдакони ба балоғат норасида, одамони аз ақл бенона, беморони дармонда, пирони бемадор, шахсони мусоғир ва занони дар ҳоли ҳайзу нифос воҷиб намебошад. Ҳамчунин, қасе нияти рӯза накарда бошад, рӯз то бегоҳ гурусна бинишинад ҳам, он рӯза ба шумор намеравад. Зеро дар баъзе онҳо шартҳои вучуб ва дар баъзе дигар шартҳои сиҳҳати рӯза таҳаққуқ наёфтааст.



ФИҚХИ ИСЛĀM

## *Фасли дуюм*

### **МУФСИДОТИ РӮЗА**

Ҳамон тавре ки гуфтем, рӯзадор бояд аз дамидан субҳи содик то гуруби офтоб аз баъзе корҳо худдорӣ на-мояд ва агар яке аз онҳоро анҷом дихад, рӯзааш фосид мешавад. Маҷмӯъи ин корҳоро муфсидоти рӯза меноманд.

Бо содир намудани бархе аз онҳо ҳам қазо ва ҳам каффорат бар ӯ воқиб мегардад. Аз ҷумла:

1. Ҷимоъ (алоқаи ҷинсӣ) кардан.
2. Қасдан ҳӯрдан ё ошомидан.

Каффорат аслан дар ду ҳолат: алоқаи ҷинсӣ ва ҳӯрдану ошомидан, ки дар ҳар ду сурат нақзи комил ва ошкор (бешубҳа)-и рӯза ба амал омадааст, воқиб мегардад

Дар дигар мавриди муфсидоти рӯза, ки нақзи комил ва бешубҳаи рӯза сурат нагирифтааст, танҳо қазои онро ба ҷо меовараад ва каффорат надорад. Муфсидоте, ки танҳо қазо доранд, инҳо мебошанд:

1. Бо бӯсидан ва ё ламс кардан ва даст расонидан ба ҳамсарап инзол шавад.

2. Сангреза ё оҳан ва ё ҷизҳои дигареро, ки маъмулан ҳӯрда намешаванд, фурӯ барад ва ё донаи меваеро би-балъад, яъне фурӯ барад.

3. Дар гайри фарҷ (олати зан) ҷимоъ кунад ва инзол шавад.

4. Ба бинӣ ва ё гӯши худ даво бичаконад.

5. Давое ба димогаш бирасад.

6. Ба гумони ин, ки бомдод (субҳ) ҳанӯз надамидааст, сахархӯрӣ намояд ва баъд маълум шавад, ки гумонаш дуруст набудааст.

7. Ба гумони ин, ки офтоб гуруб кардааст, ифтор на-мояд ва баъд ошкор гардад, ки гумонаш хато будааст.

8. Фуборе ва ё ҳашаротеро қасдан ба ҳалқаш фурӯ барад.
9. Бо даҳони пур қай намояд. Ин дар ҳолест, ки ба ихтиёри худ қай намояд, vale агар қай бар вай голиб ояд ва дигар онро нигаҳ дошта натавонад, қазо ҳам бар вай вочиб намешавад, ҳарчанд ба пурин даҳон бошад. Паём-бар (с) мефармояд: «*Касеро қай бар вай голиб ояд, қазое бар вай нест, vale касе бо ироди худ қай намояд, пас бояд (он рўзро) қазо дорад*».<sup>1</sup>
10. Иҷборан бихӯрад ё биёшомад.
11. Бо дасташ истимно намояд.

### Тазриқи сўзандору дар моҳи Рамазон

Ҳар чизе ки баёнгар ва ба бороварандай тандурустӣ, нашот ёфтани ва қувват гирифтани бадан бошад ва аз роҳҳои ҳақиқӣ (табий), яъне ҳалқу бинӣ вориди меъда ё шикам ва ё мағз (димог) гардад, муфсиди (шикананда) рӯза мебошад. Аз ин лиҳоз доруву дармонҳо, ки ба василаи сўзандору (уқол) дар бадан тазриқ (ворид карда) мешаванд, албатта, ба бороварандай беҳӣ ва шукуфоии бадан ҳастанд, vale чун аз роҳи рагҳо ва гӯшт вориди бадан мешаванд, муфсиди рӯза намебошанд. Ҳамчунин, онҳо комилан дохили меъда ва ё мағз намешаванд ва агар гоҳе ҳам бишаванд, чун аз гузаргоҳи аслий ворид нашудаанд, муфсиди рӯза намебошанд.

Доктор Ваҳба Зуҳайлӣ назари мазҳаби ҳанафиро дар бораи сўзандору чунин овардааст: «Ҳукнаҳо (уқолҳо)-е, ки дар мушакҳо, зери пӯст ва рагҳои варид (вена) карда мешаванд, рӯзаро фосид намекунанд, аммо беҳтар аст агар имкон бошад онро ба пас аз ифтор ба таъхир андозад. Аммо имола (клизма) кардан рӯзаро мешиканад.<sup>2</sup> Назари соҳиби «Маҳмуду-л-фатово» низ он аст, ки бо тазриқи ҳеч

<sup>1</sup> Сунани Абӯдовуд, 2380; Сунани Тирмизӣ, 720; Сунани Ибни Моча, 1676.

<sup>2</sup> Фикҳи исломӣ. – Ҷ. 3. – С. 1712.

гуна ампул (сўзандору)-е рўза фосид намешавад.<sup>1</sup>

Албатта, бояд донист, ки бо ин хуқнаҳо вақте рўза намешиканад, ки маводи ғизобаҳш ва қувватдиҳандае дар таркиби худ надошта бошанд.

Вале шуморе аз донишмандон бо дарназардошти ҳамон шукуфой ва қувват пайдо кардан бадан, ки ҳадафи якуминдараҷаи тағзия (тановули ҳўрок) низ ҳамин аст, тазриқи сўзандоруро шиканандаи рўза медонанд.

Баъзеҳо дар ин масъала назари дигаре доранд: Агар тазриқи сўзандору аз роҳи рагҳои хунгард ва умуман, баҳрои қувват сурат бигирад ва ниёзи бадан ба об ва гизоро ба тавре бароварда созад, рўзаро мешиканад. Дар гайри ин сурат барои рўза хеч зараре надорад. Ин назар роҷехтар мебошад.

### Дар мавриҷҳои зерин рўза фосид намешавад:

1. Аз рўи фаромӯши чизеро бихӯрад ё биёшомад ва ё ҳамбистарӣ намояд, ҳарчанд ин аъмол борҳо аз вай содир шаванд.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Маҳмуду-л-фатово. – Ч. 2. – С. 226, 227.

<sup>2</sup> Паёмбар (с) мефармояд: «*Касе (рўзадоре) бо фаромӯши бихӯрад ва бинӯшад, рўзаашро пурра намояд. Зеро ўро (дар ин ҳолат) Худо ҳўронида ва нўшонидааст*». (Саҳехи Бухорӣ, 1933, 6669. Сунани Тирмизӣ, 722. Сунани Ибни Моча, 1673).

Дар ривояти Тирмизӣ омадааст, ки: «*Касе бо фаромӯши бихӯрад ва ё бинӯшад, рўзаашро пурра намояд. Зеро он ризқе буд, ки Худо барояш рўзи додааст*». Дар ривояти Доракутнӣ омадааст, ки: «*Вақте рўзадоре бо фаромӯши бихӯрад ва ё бинӯшад, он ризқе мебошад, ки Худо ба сӯи ўравона кардааст. Қазое (дар ин ҳолат) бар вай нест*». (Сунани Доракутнӣ, 27. – Ч. 2. – С. 178).

Дар ривояти дигаре омадааст: «*Касе дар моҳи Рамазон бо фаромӯши ифттор намояд (бихӯрад ва бинӯшад), на қазо бар вай бошиад, на каффорат*». (Саҳехи Ибни Ҳиббон, 3521. – Ч. 8. – С. 287; Мустадраки Ҳоким, 1569. – Ч. 1. – С. 595. Ҳоким онро сахех ва бар шарти Муслим гуфтааст).

2. Дар хоб ихтилом (чунуб) шавад.<sup>1</sup>
3. Ба хонумаш назар намояд ва инзол (баромадани манй) шавад.
4. Ба баданаш равган бимолад.
5. Ҳичомат (хунгирӣ) намояд.
6. Сурма бимолад ва ё мисвок намояд.
7. Бўсидан ва дастбозӣ кардан, ба шарте инзол нашавад.

**8.** Агар касе чизеро, ки дар миёни дандонҳояш боқӣ мондааст, фурӯ барад ва андозааш аз донаи нахӯд хурдтар бошад, рӯзааш фосид намешавад, магар ин ки онро аз даҳонаш берун оварда, сипас аз нав фурӯ барад. Вале агар аз донаи нахӯд калонтар бошад, бо фурӯ бурдани он рӯза фосид мешавад.

**9.** Рӯзона дар моҳи Рамазон гул ва оббозӣ намояд. Абубакр ибни Абдурраҳмон аз яке аз ёрони Паёмбар (с) ривоят меқунад, ки: «*Паёмбар (с)-ро дидам, ки аз шиддати ташнагӣ ва ё гармӣ бар сарашиб мерехт, дар ҳоле, ки рӯзадор буд*».<sup>2</sup>

Ҳамчунин барои салқинӣ худро ба сачоқ, чодар ва ё порчай таре печидан рӯзаро намешиканад.

**10.** Ҳамин тавр, агар шаб ба ҳамсарав ҳамбистар шавад ва ҳанӯз гул нокарда, ки субҳ бидамад, ин ҳолат ба рӯзai вай ҳеч зараре намерасонад. Бояд гул намояд ва рӯзаашро давом диҳад.

Аз Оиша (р) ривоят шудааст, ки: «*Паёмбар (с)-ро дар моҳи Рамазон, дар ҳоле, ки ўро аз гайри эҳтилом ҷанобат расида буд, субҳ фаро мерасид. Вай (ҳамон тавр) гул намуда, рӯза медоишт*».<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Расули Худо (с) мефармояд: «*Се чиз рӯзи шахсро намешиканад: қай (и голиб), ҳичомат (хунгирӣ) ва эҳтилом*». (Сунани Тирмизӣ, 719; Мӯъчаму-л-авсат, 4806. – Ч. 5. – С. 195; Сунани Куброи Байҳакӣ, 8124. – Ч. 6. – С. 232).

<sup>2</sup> Сунани Абдуловуд, 2365; Муснади имом Аҳмад, 15944 – Ч. 3. – С. 475.

<sup>3</sup> Саҳехи Бухорӣ, 1930, 1931; Саҳехи Муслим, 2585 (1109)-76. Дар ин бора ҳадиси дигаре аз Уммисалама (р) низ ривоят шудааст. (Саҳехи Бухорӣ, 1932; Саҳехи Муслим, 2586 (1109)-77).

**11.** Агар кӯдаки ноболиге дар моҳи Рамазон ҳамроҳи калонсолон рӯза бигирад, valee пеш аз вақти ифтор онро ба ягон сурате бишиканад, ҳеч гуна қазо ва каффорате бар вай воҷиб намегардад. Valee агар намозашро фосид намояд, бояд калонсолҳо ўро роҳнамоӣ кунанд, то намозашро аз сар бихонад. Зоро дар иъодай намоз ҳеч гуна машақкate ҳосил намешавад, valee қазо доштани рӯза боиси машаққат ва саҳти мегардад.

**12.** Истифодаи занон аз курсҳо (таблеткаҳо) ва дигар доруҳои маънкунандай ҳайз дар моҳи Рамазон, ба шарте ба саломатии онҳо зараре надошта бошад, ҷоиз аст, ҳарчанд аз назари Ислом риояи ҳолати табиии ҳар чиз бехтар мебошад. Яъне дар ҳолати покӣ рӯзаро гирифтан ва дар рӯзҳои узри моҳона онро нагирифтан ва пас аз поёни моҳи Рамазон қазои он рӯзҳоро ба ҷой овардани занон ҷараёни табиии ҳолатҳои ҷисмӣ (физиологӣ) ва мутобиқ бо хостаҳои шаръ мебошанд.

**13.** Хуни истихоза низ рӯзаро фосид намекунад.

**14.** Ҳамчунин хоидани сақич, агар ба он маводи хуштаъмкунанда ва ё хушбӯкунандае илова нашуда бошад, бо кароҳият ҷоиз аст. Зоро он даҳон ва дандонҳоро то андоzaе тоза нигоҳ медорад. Аммо он сақичхое, ки имрӯз бо номи жвачка маъмул гаштаанд, ба онҳо маводи дигаре баҳрои хуштаъмӣ ва хушбӯй илова шудааст ва агар оби даҳонашро пас аз хоидани ин навъ сақич (жвачка) фурӯ барад, рӯзаашро фосид месозад.

Ба ҳар ҳол, наҳоидани сақич дар моҳи Рамазон бехтар аст, зоро мардум ўро дар он ҳолат рӯзахӯр гумон мекунанд ва нисбат ба вай бадгумон мешаванд.

**15.** Агар касе чизеро, ки дар миёни дандонҳояш мондааст, фурӯ барад ва андозааш аз донаи нахӯд хурдтар бошад, рӯзааш фосид намешавад, магар ин ки онро аз даҳонаш берун оварда, сипас аз нав фурӯ барад.

## Макрӯхоти рўза

1. Чашидани тамъи ашё, ба монанди доруворӣ, ғизо ва гайра.
2. Хоидани чўбе ба баҳонаи мисвок.
3. Бўсидан ва дастбозӣ кардан бо зан, дар сурате ки ба худ итминон надошта бошад.
4. Ҳамон гуна ки баён шуд, молидани равғану сурма бар сару рўй ва бўидани хушбӯихо ҷоиз аст, агарчи баъд аз истеъмоли сурма ранги он ҳамроҳ бо обе, ки аз ҷашм берун меояд, мушоҳида шавад.
5. Чуноне зикр шуд, ба ҳалқи рўзадор фурӯ рафтани ҳашароте мисли магас ва ё дуду ғубор, агар ба қасд сурат нагирифта бошад, рўзаро фосид намесозад.
6. Фурӯ бурданни дуди анбар, уд ва дигар чизҳо ва ҳамчунин кашидани чилим, нос ва монанди инҳо рўзаро фосид месозад ва қазову каффорат ҳар ду лозим меояд.
7. Бо фурӯ бурданни оби даҳон, чӣ миқдоре бошад, рўза фосид намешавад.
8. Дар вақти бо об шустани даҳон (мазмаза), агар ба ноҳост ҳалқашро гаргара кард ва миқдоре об ба ҳалқаш рафт, дар сурате ки рўза дар ёдаш бошад, рўзааш фосид мешавад. Дар ин маврид танҳо қазо биёварад ва каффорате бар вай воҷиб намегардад.
9. Агар барои шахси рўзадор беирода қай ояд, хоҳ кам бошад, ё зиёд, рўзааш фосид намешавад, vale агар қасдан қай қунад, дар сурате ки кам бошад, рўзааш фосид намешавад, vale агар ба миқдори пурии даҳон бошад, рўза фосид мегардад ва қазо лозим меояд, на каффорат, ҳамон гуна ки дар ин бора гузашт.
10. Рўзадоре рўзона нос қашад ё дар гӯшаш равғани бодом резад, ё дар мақъадаш шиёф (марҳам ва дору) ниҳад, дар тамоми ин суратҳо рўзааш фосид мешавад ва қазо лозим меояд, на каффорат, ҳамон гуна ки зикр шуд. Vale агар дар гӯшаш об резад, рўзааш фосид намешавад.

**11.** Агар даҳони рӯзадор хун гирад ва бо оби даҳон ҳамроҳ гардад, он гоҳ онро фурӯ барад, бинигарад: агар хун голиб бошад ва маззаи онро фаҳмад, рӯзааш фосид мешавад. Бояд қазои онро ба ҷо оварад. Вале агар хун голиб набошад ва маззаи онро низ эҳсос накунад, рӯзааш фосид намегардад.

**12.** Чашидан таъми хӯрок бидуни фурӯ бурдани он, рӯзаро фосид намекунад, вале бе зарурат макрӯҳ мебошад.

**13.** Бо даҳон хоида нарм (маҳлул) кардани хӯрок ба-рои тифл дар ҳолати зарурат ҷоиз аст ва бе зарурат ва уз-ре макрӯҳ мебошад.

**14.** Бо мисвоки табиӣ мисвок кардани дандонҳо, агар-чи талхии он маълум шавад ҳам ҷоиз аст, вале бе зарурат истифодаи хамираи дандоншӯй макрӯҳ аст. Агар аз хамираи дандоншӯй (паста) чизе ба ҳалқ фурӯ равад, рӯза фосид мегардад ва қазо лозим меояд.

Мисвок кардан ва покиза нигоҳ доштани даҳон ва дандонҳо яке аз суннатҳои расули Худо (с) мебошад. Он Ҳазрат (с) ҳам дар ҳолати рӯзадорӣ ва ҳам берун аз он ҳамеша даҳони худро мисвок мекард.

**15.** Рӯзадоре ба фаромӯши рӯзаашро бихӯрад ва бо фикри он ки дигар рӯзааш фосид шудааст, қасдан таом хӯ-рад, бар вай қазо воҷиб мешавад, на каффорат. Агар пас аз қай низ чунин кунад, ҳамин ҳукмро дорад.

**16.** Рӯзадоре ба ҷашмаш сурма кашид ё раг зад (хун гирифт) ва ё бар сару сурати худ равған молид ва бо гу-мони ин ки дигар рӯзааш шиқастааст, қасдан хӯрд ё нӯ-шид, қазову каффорат ҳар ду бар вай лозим мегардад.

**17.** Дар моҳи Рамазон, агар иттифоқан рӯзи шахсе фосид шавад, бақияи он рӯз бояд аз хӯрдану нӯшидан ва амалҳои хилофи рӯза худдорӣ намояд.

**18.** Шахсе дар моҳи Рамазон нияти рӯза накарду хӯрд, бар вай танҳо қазо воҷиб мешавад, вале агар нияти рӯза карду хӯрд, қазову каффорат ҳар ду бар вай воҷиб мешавад.

**19.** Рўзадоре худ ба худ қай кунад ё эҳтилом шавад, ё бо нигоҳ кардан ба занаш инзол шавад, вале аз чиҳати на-донистани масъала, ки рўзааш дар ин ҳолатҳо зааре на-мебинад, хаёл кунад, ки рўзааш фосид гаштааст ва ба он пиндор қасдан бихўрад ё бинўшад, қазо бар вай лозим ме-гардад, на каффорат. Вале агар масъала барояш маълум бошад, ки рўза дар чунин ҳолат фосид намешавад ва бо ин вуҷуд, бихўрад ё бинўшад, қазову каффорат ҳар ду бар вай вочиб мешавад.

**20.** Агар дар сўроҳи мардии худ доруе резад, аз сабаби нарасидани он дору ба шикам рўза фосид намешавад.

**21.** Агар бо ҳайвоне расад ва инзол шавад, ё занашро бўсад ва инзол шавад, рўзааш фосид ва танҳо қазо бар вай вочиб мешавад.

**22.** Агар бо зўр ба зане мучомаат (ҳамбистарӣ) кунад ё дар ҳолати хоб ва ё девонагӣ чунин кунад, рўзай зан фо-сиғ мешавад ва бар вай қазо лозим аст, на каффорат. Агар мард ҳам рўзадор бошад, бар вай қазову каффорат ҳар ду лозим мегардад.

**23.** Шахсе бо қашидани чилим одат дошта ва аз рўи одат дар моҳи Рамазон чилим кашад, рўзааш фосид ва қазову каффорат ҳар ду бар вай лозим мегардад.

**24.** Агар шахси муқиме баъд аз нияти рўза ба сафар барояд ва пас аз микдоре роҳ рафтан ба ёдаш ояд, ки чизе аз васоили сафарашро фаромӯш кардааст, вақте барои ги-рифтани он ба хона баргашт ва дар хона рўзаашро ҳўрд, қазову каффорат ҳар ду бар вай вочиб мешаванд.

### **Нагирифтани рўзай моҳи мубораки Рамазон барои чӣ қасоне иҷозат аст?**

Мусофири, ки намозҳои чахорракъатиро дар сафар ду ракъат меҳонад, дар он сафар рўза намегирад, вале бояд қазои онро пас аз баргашт ба ҷо оварад ва мусофири, ки на-мозашро тамом меҳонад, монанди касе, ки кори ў сафар аст, бояд дар сафар рўзаашро бигирад. Вале дар сафаре, ки

рӯза боиси мاشаққат нагардад, гирифтани рӯза беҳтар аст.

Беморе, ки тарс дорад, ки бо рӯза гирифтан беморияш зиёд мешавад, рӯза нагирад ва қазои онро пас аз барқарор шудани саломатиаш ба ҷо оварад. Вале агар рӯза гирифтани ба бемории ўзарар надошта бошад, беҳтар аст, ки рӯза бигирад.

Занони ҳомила ва ширдиҳанд, агар аз ҳалокати хеш ё тифлонашон бим дошта бошанд, ҷоиз аст дар моҳи мубораки Рамазон рӯза нагиранд, вале бояд қазои онро ба ҷо оваранд.

Ҳоиз ва нуфасоро ҷоиз нест рӯза бигиранд, вале пас аз ба поён расидани давраи ҳайз ва нифосашон бояд қазои онро ба ҷо оваранд.

Касе, ки бар асари пирӣ наметавонад рӯза бигирад ва баъд аз моҳи мубораки Рамазон ҳам наметавонад қазои онро ба ҷой оварад, ҳамчунин bemore, ки то охири умр ба саломатиаш умде нест, метавонанд дар моҳи мубораки Рамазон рӯза нагиранд, вале бояд барои ҳар рӯзаш фидия диханд. Фидя он аст, ки ҳар рӯз як мискинро таом диханд.

Худованд дар ин бора мефармояд:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطْيِقُونَهُ فِدْيَةً طَعَامٌ مِسْكِينٌ

**«Ва бар қасоне, ки (бар асари пирӣ ва заъфу нотавонӣ) бо саҳтӣ метавонанд рӯза гиранд, фидя додан аст (ба андози) таоми (як) мискин...».<sup>1</sup>**

Ҳар гоҳ дар рӯзи моҳи мубораки Рамазон тифле болиг гардад ё кофире мусалмон шавад, лозим аст дар рӯзҳои бοқимонда рӯза бигирад.



<sup>1</sup> Сураи Бакара, 2: 184.

*Фасли сеюм***КАФФОРАТИ РЎЗА**

Каффорат ҳамон ҷаримаест, ки барои ҷуброни рўзai фосидшуда муайян шудааст ва аз инҳо иборат аст:

1. Озод кардани як ғулом.
2. Агар ба озод кардани як ғулом қодир набошад, ду моҳ пай дар пай рўза бигирад.
3. Агар тобу тавони (қудрат) рўза гирифтан низ на- дошта бошад, ба шаст мискин барои субҳу шом таом дихад.
1. Агар бо сабабҳои дигаре, гайр аз ҳамбистарӣ, бар рўзадор каффорате воҷиб шавад ва ҳанӯз он каффоратро напардохта, ки каффорати дигаре бар вай воҷиб гардад, барои ҳар ду додани як каффорат кифоя мебошад, агарчи дар ду рамазон иттифоқ афтода бошанд.

Аммо агар ба воситаи ҳамбистарӣ бар вай чанд каффорат воҷиб гашта бошад, агар ҳама дар як Рамазон бошанд, додани як каффорат барои ҳамааш кифоят бошад ва агар дар ду Рамазон ба вучуд омада бошанд, як каффорат барои ҳамаи онҳо кифоят намекунад, бояд ду каффорат бидихад.

2. Агар касе қасдан як рўзи Рамазон, бе ҳеч гуна беморӣ ва узрҳои шаръӣ, рўзаашро бихӯрад, бояд қазо ва каффорати онро ба ҷо оварад. Дар сурате ки барои адой каффорат рўзаро ихтиёр намояд, бояд ду моҳро паёпай рўза бигирад. Ба шарте дар миёни он ду моҳ якду рўзро бихӯрад, бояд аз сари нав ду моҳ рўза бигирад, албатта, рўзҳои ҳайз барои занон муъоф (бахшида) аст. Агар зане дар миёни ду моҳи рўзai каффораташ ҳайз бинад, бақияи онро пас аз пок гаштанаш идома медиҳад.

3. Агар ба сабаби нифос аз паёпай гирифтан бозмонад, пас аз покй бояд аз нав ду моҳро паёпай рӯза бигирад.
4. Барои каффорат, агар таом додани шаст мискин ба ҳолаш мувофик бошад, пас барои субху шом онҳоро то хуб сер шудан таом бидихад.
5. Агар нони гандуми холис бошад ҳам, кифоя меқунад, Вале агар ғайри нони гандум бошад, бояд онро бо ҳӯрише ҳамроҳ намояд.
6. Дар сурате ки барои шаст мискин ба ҷои таом гандум дихад, ҷоиз аст ва ба ҳар яке ба миқдори садақаи Фитр – ним соъ – дода мешавад. Пардохти қимати гандум, ҳурмо ва ғайра низ ҷоиз аст.
7. Касеро аз ҷониби ҳудаш барои додани каффорат вакил кунад ва ў низ дар навбати ҳуд каффоратро пардохт намояд, ҷоиз мебошад, вале агар қасе бе ваколат бидихад, ҷоиз намешавад.
8. Метавонад ба ҷои шаст мискин як нафар мискинро шаст рӯз таом дихад.
9. Дар таом додан пай дар пай будани ҳӯрок шарт нест. Бинобар ин, агар мискинеро чанд рӯз таом дихад ва чанд рӯзи дигар таътил намояд, вале саранҷом шаст рӯзро комил гардонад, дуруст аст.
10. Агар миқдори каффорати шастрӯза ва ё қимати онро якбора ба мискине бидихад, ҷоиз нест.
11. Агар аз миқдори садақаи Фитр камтар бидихад, низ ҷоиз нест.

### Рӯзai қазо

Бемор ва мусоғир дар сафари шаръӣ метавонанд рӯзai моҳи Рамазонро ифтор кунанд, вале пас аз солим ва муқим гаштанашон бояд қазои онро ба ҷо оваранд. Нагирифтани рӯзai моҳи Рамазон дар ҷунин ҳолатҳо ва пас аз он ба сурати қазо ба ҷо овардани он шаръян ҷоиз мебошад ва ҳеч гуноҳе надорад. Ҳудованд мефармояд: «**Касе аз шумо бемор ё дар сафар бошад (ва рӯзai моҳи Рамазонро**

**ифтор намояд), пас аз он чанд рўзи дигареро (ба чои он) рўза бидорад».<sup>1</sup>**

Аммо бе ҳеч гуна узри шаръие хўрдани рўзаи моҳи Рамазон гуноҳи бузург мебошад ва банда дар он сурат аз чумлаи фосиқон ба шумор меравад. Аммо бо вучуди гунаҳгор гаштанаш фарзи Худо аз вай соқит намешавад ва бояд онро ба сурати қазо ба чой оварад.

Ба ҳар ҳол, касе рўзаро дар вақташ нагирад, бояд рўзҳои дигаре ба чои он рўза бигирад. Пас рўзасе, ки баъд аз вақти он ба чо оварда мешавад, рўзаи қазо ном дорад.

Дар рўзаи қазо пай дар пай рўза гирифтан шарт нест. Агар бихоҳад пай дар пай онро ба чо оварад ва агар бихоҳад чудо-чудо рўза бигирад, вале бе узре ба таъхир андохтани он гуноҳ аст ва бояд ҳарчи зудтар ба чо оварда шавад.

Дар сурате рўзаи қазоро то моҳи мубораки Рамазони баъдӣ ба таъхир андозад, аввал бояд рўзаи моҳи мубораки Рамазонро гирифта, баъд аз он рўзаи қазои соли гузашташро ба чо оварад, барои ин кор ба ўғли лозим намегардад.

Касе, ки рўзаи қазоро ба чо наоварда, маргаш фаро расад, аз Худованд талаби омурзиш намуда, барои валии хеш васият кунад, то барои ҳар рўзаш як мискинро таом дихад.

Барои гирифтани рўзахои қазоӣ таърихи муайяненест, вале агар қазои ду Рамазон бар зиммааш бошад, дар ин сурат муайян намудани солу моҳ лозим аст.

Дар рўзаи қазоӣ ният аз шаб шарт аст. Агар баъд аз дамиданси субҳ ният кунад, рўзааш нафл ҳисоб мешавад ва каффоратро низ ҳамин хукм аст.

Агар чанд рўз рўзаро қазо карда бошад, ихтиёр дорад, ки қазои он чанд рўзро пай дар пай бигирад, ё чудо.

Шахсе дар моҳи Рамазон нияти рўза карду бехуш гашт ва ин ҳолати вай аз се рўз бештар идома пайдо кард, ҳамагӣ ду рўзро бояд қазоӣ бигирад. Агар дар шаб бехуш

<sup>1</sup> Сураи Бақара, 2: 184.

шуд низ ду рӯз қазо бигирад, магар ин ки дар шаб нияти рӯза накарда бошад ё субҳ ба ҳалқаш дору рехта бошанд, дар ин сурат ҳар се рӯзро қазой бигирад. Агар тамоми моҳро бехуш монд, бояд ҳамаи моҳро қазо ба ҷо оварад.<sup>1</sup> Аммо агар девона шуд, муддати девонагӣ ба ҳар андозае бошад, қазой надорад.

Занҳое, ки дар моҳи Рамазон қурсҳои (таблетка) манъи ҳамл ва зидди бордорӣ меҳӯранд ва тамоми моҳи Рамазон ҳайз намебинанд, рӯзai тамоми он моҳи онҳо дуруст аст.

### Фазоили сахарӣ

Сахарӣ хӯрдан суннат аст. Дар сурате ки иштиҳои хӯрок надошта бошад, чанд дона ҳурмо ё аз ҳар навъ ме-ваи дигар чанд дона бихӯрад ва ё қадре об бинӯшад, то са-воби сахариро дарёбад.

Паёмбари Худо (с) мефармояд: «*Тасаҳҳарӯ, фанина фи-с-сұхури баракатан*». (*Сахарӣ бихӯред, зеро дар сахарӣ хӯрдан баракат аст*).<sup>2</sup>

Ё ин ки мефармояд: «*Агар бо چуръаи обе ҳам бошад, сахархӯй намоед*».<sup>3</sup>

Рӯзадоре сахарӣ нахӯрад, балки чанд пиёла чой нӯ-шад, савоби сахарӣ ҳосил мешавад.

Сахариро ҳарчи дертар хӯрдан беҳтар аст, вале на-бояд он қадар таъхир шавад, ки субҳ пой дар дамидан ниҳад ва дар рӯзааш иштибоҳ пайдо шавад.

<sup>1</sup> Рӯза бо ният ба ҷо меояд. Вақте дар рӯзи аввал ҳоҳ аз шаб ҳоҳ аз сахарӣ нияти рӯза намуда ва бо ҳамин бехуш гашта бошад ва то бегоҳ ба ҳамон ҳол бокӣ монда, рӯзи он рӯзаш дуруст мегардад. Аммо дар ду рӯзи дигар ӯ бехуш буд, то нияти рӯза намояд. Бинобар ин, ҳамон ду рӯзи баъдиро қазо меоварад.

<sup>2</sup> Муттрафакун алайҳ: Саҳехи Бухорӣ, 1923; Саҳехи Муслим, 2544 (1095)-45; Сунани Тирмизӣ, 708; Сунани Насоӣ, 2145; Сунани Ибни Моча, 1692.

<sup>3</sup> Саҳех: [Саҳехи Ҷомеъу-с-сағир, 2945]; Саҳехи Ибни Ҳиббон, 3476. – Ҷ. 8. – С. 253; Муснади Абӯяъло, 3340. – Ҷ. 6. – С. 87.

То охирин лаҳзаҳое, ки субҳи содик надамида бошад, сахарӣ хӯрдан ҷоиз аст.

Паёмбари Худо (с) дер сахарӣ хӯрданро таъкид мемонояд. Дар ҳадисе мефармояд: «*Вақте касе аз шумо садои азони (субҳ)-ро шунид ва дар дасташи зарфи обе бошад, то ниёзи худро аз об бартараф нанамояд, зарфро ба замин нағузорад*».<sup>1</sup>

Агар ҳаёл кунад, ки ҳанӯз шаб аст ва ба хӯрдани сахарӣ машгул гардад ва баъд маълум шавад, ки субҳ муддатест дамида ё ҳаёл кунад, ки офтоб ғуруб намудааст ва ифтор кунад ва сипас маълум гардад, ки ҳанӯз офтоб ғуруб накардааст, дар ҳар ду сурат ба монанди дигар рӯзадорон аз хӯрдану нӯшидан худдорӣ намояд. Қазо бар вай воҷиб ояд, на каффорат.<sup>2</sup>

Хӯрдану нӯшидан дар ҳолати иштибоҳ ва нафаҳмидани тулӯй ё ғуруб макрӯҳ аст.

Баробари ғуруб намудани офтоб кушодани рӯза мустаҳаб аст ва таъхири он макрӯҳ мебошад.

### Таъчили ифтор

Паёмбар (с) мефармояд: «*Мардум, то замоне барвакт ифтор намоянд, дар ҳайру хубӣ ҳастанд*».<sup>3</sup>

Таъчили намудан дар ифтор ва пеш аз намоз кушодани рӯза аз суннатҳои расули Худо (с) мебошад. Мустаҳаб аст, ки рӯзадор бо ҳурмои тоза (рутаб) ва агар муюссар набо-

<sup>1</sup> Саҳех: Сунани Абӯдовуд, 2350; Мустандраки Ҳоким, 729, 740. – Ч. 1. – С. 320, 323, 1552. – Ч. 1. – С. 588. Ҳоким онро саҳех ва бар шарти Муслим гуфтааст. Муснади имом Аҳмад, 9189. – Ч. 3. – С. 154; Сунани Куброи Байҳақӣ, 8111. – Ч. 6. – С. 228; Сунани Дорақутнӣ, 1. – Ч. 2. – С. 165.

<sup>2</sup> Асмо духтари Абӯбакр (р) мефармояд: «*Дар замони паёмбар (с) дар рӯзи аibre ифтор кардем. Пас аз он офтоб баромад. Аз Ҳишиом писари Ӯрва, ровии ҳабар пурсида шуд, ки: Оё ба қазои рӯза амр шуданд? Гуфт: Албатта, қазо зарурӣ аст*». (Саҳехи Бухорӣ, 1959; Сунани Абӯдовуд, 2359; Сунани Ибни Моча, 1674).

<sup>3</sup> Саҳехи Бухорӣ, 1957; Саҳехи Муслим, 2550 (1098)-48; Сунани Тирмизӣ, 699.

шад, бо хурмои хушк (тамр) ифтор намояд ва агар он ҳам муссар нагардид, бо об ва ё ҳар мева ва нӯшобаи дигаре ифтор намояд. Аз Анас (р) ривоят шудааст, ки: «*Расули Худо (с) пеш аз он ки намози шомро бихонад, бо чанд хурмои тозае ифтор мекард. Агар хурмои тозае пайдо намешуд, бо чанд хурмои хушке ва агар он ҳам мавҷуд намебуд, бо ҷуръаи обе ифтор мекард*».<sup>1</sup>

**Баёни ҳолатҳое, ки шикастан  
ё нағирифтани рӯза дар онҳо ҷоиз аст**

**1.** Рӯзадоре дар аснои моҳи Рамазон ногаҳон бемор гардад, ки агар нахӯрад ва ё нанӯшад, бими ҳалокат ё зиёдшавии беморӣ ва ё таъхире дар барқароршавии тандурустиаш вучуд дорад, дар ин ҳолатҳо шикастани (хӯрдан) рӯза барояш ҷоиз аст.

**2.** Ташнагӣ то ҷое рӯзадорро беҳол намояд, ки агар об нанӯшад, эҳтимоли фавтиданаш вучуд дошта бошад, шикастани рӯза барояш ҷоиз аст.

**3.** Зани бордор, вақте ҳавфи ҳалокати худ ё тифлашро эҳсос намояд, хӯрдани рӯза барояш ҷоиз аст. Дар ду ҳолати номбурда (беморӣ ва бордорӣ) агар ҳанӯз барои рӯза ният набаста бошад, метавонад рӯзаро нағирад, лекин барои бемор ба маҳзи тахмину хаёл ин кор ҷоиз нест, балки бояд табиби ҳозиқ (донишманд) ва бодиёнате ин ҳолатро таъйид намояд.

**4.** Табиб чизе нағуфта бошад, вале аз таҷриба ва нишонаҳои дигар донад, ки ба сабаби рӯза беморияш шиддат пайдо мекунад ва ё дар барқароршавии тандурустияш таъхир меафтад, дар ин сурат низ ҷоиз аст рӯза на-

<sup>1</sup> Сунани Абӯдовуд, 2356; Сунани Тирмизӣ, 696. Дар ривояти дигар омодааст: «*Вақте касе аз шумо рӯزادор бошад, бо хурмо ифтор намояд, агар хурмо наёбад, бо об ифтор намояд, зоро об поксозанда аст*». (Сунани Абӯдовуд, 2355; Сунани Тирмизӣ, 694, 695; Сунани Насой, 2581; Сунани Ибни Моча, 1699).

гирад.

**5.** Агар бемор солим гардад, vale ҳанӯз бемадор бошад ва голиби гумон ин аст, ки бо рӯза гирифтани мумкин аст дубора бемор шавад, рӯза нагирад.

**6.** Шахси бемор ва ё мусофирие дар ҳолати беморӣ ва сафар даргузаранд, барои рӯзай ҳӯрдаашон дар охират бозхост намешаванд.

**7.** Шахсе муддати даҳ рӯз бемор бошад ва саломатиш панҷ рӯз беҳтар шавад, vale дар ин муддат қазоии даврони беморияшро нагирад ва баъд аз он даргузарад, панҷ рӯзи даврони беморияш муъоф буда, барои панҷ рӯзи дигараш бозхост хоҳад шуд.

**8.** Дар мусофириат рӯзаро нагирад ва чун ба хона баргашт намояд, аз дунё даргузарад, ба андозаи ҳамон чанд рӯзе, ки дар хона буда ва қазои рӯзаашро ба ҷой наовардааст, бозхост мешавад. Барои чунин шахс муносиб аст васият намояд, то ворисон фидия рӯзҳои қазо наёвардашро пардохт намоянд. Фидия рӯза барои ҳар рӯз ним соъ гандум аст.

**9.** Мусофирие барои камтарин муддати иқомат (15 рӯз) ё бештар аз он нияти иқомат намояд, дигар ҳӯрдани рӯза барояш ҷоиз нест. Агар аз он миқдор камтар нияти иқомат намояд, ҳар ду тарафи кор барояш яксон аст. Бубинад, агар ҳӯрдан барояш муносибтар бошад, бихӯрад ва агар рӯза доштан беҳтар бошад ва машаққате барояш ба вучуд намеояд, рӯза бигирад. Зоро нияти иқомат барои муддати камтар аз понздаҳ рӯз дуруст намешавад ва вай мусофирие ба шумор меравад.

**10.** Кофирие дар миёнаҳои рӯз мусалмон шавад ва ё ҳурдсоле ба балогат расад, бозмондаи он рӯзро аз ҳӯрдану нӯшидан худдорӣ намоянд ва агар бихӯранд ҳам, қазое бар онҳо лозим нест.

**11.** Шахсе дар мусофириат қасди нагирифтани рӯзаро дошта бошад, vale пеш аз нисфириӯзӣ (завол) ба хонааш баргашта, муқим шавад, ё дар як чунин вақте нияти иқомат

намояд ва то ҳол чизе нахӯрда ва нанӯшида бошад, метавонад аз ҳамон вақт барои рӯза ният бандад.

**12.** Шахси пиру нотавон вақте бардаму тавоно гардад ва ё бемори барчомондае бар асари қӯшиши табибон саломатияш дубора барқарор гардад, бояд қазои рӯзаашро ба чой оварад, зеро дар ин сурат фидя наметавонад чойгузини рӯза гардад.

**13.** Бар зиммаи шахсе чанд рӯз рӯзai қазоӣ бошад ва дар вақти мурдан ба додани фидя васият кунад, он (vasiyat) пас аз кафан ва дафн аз як сеюми молаш бароварда мешавад. Бе васият аз моли ба мерос гузонтааш фидя додан ҷоиз нест.

**14.** Агар микдори фидяе, ки бояд дода шавад, аз як сеюми моли даргушашта зиёдтар бошад, бо вучуди васият, бе ризояти ворисон баровардани микдори зиёдатии фидя ҷоиз нест.

**15.** Васият барои додани фидя дар ивази намозҳои қазо кардааш низ ҳамин ҳукмро дорад.

**16.** Бар зиммаи шахсе закоти молаш монда бошад ва ба ҳангоми марғ ба додани он васият намояд, дар ин ҳолат низ бар ворисон воҷиб аст, ки баъд аз кафан, дафн ва адой қарз аз як сеюми молаш закотро бидиҳанд.

**17.** Аз тарафи шахси даргушашта намоз хондан ва рӯза гирифтани каси дигаре ҷоиз нест ва чизе аз зиммааш соқит намешавад.

**18.** Бе узр ҳӯрдани рӯзai моҳи мубораки Рамазон гуноҳи кабира (гуноҳи бузург) аст. Набояд бандай мӯъмин ин фикри ҳаторо дар сар бипарваронад, ки ҳоло ки вақт аст, меҳӯрам ва чун умрам ба ҷое расид, рӯза мегирам ва қазоҳои гузаштаро ба ҷо меоварам. Зеро дар ҳадиси шаҳриф омадааст, ки агар тамоми умрро рӯза бигирад, бо як рӯзи рӯzai моҳи Рамазон баробар наояд.<sup>1</sup> Дигар ин ки

<sup>1</sup> Ишора ба ҳадисе мебошад, ки аз Абӯҳурайра (р) ривоят шудааст. Расули Худо (с) мефармояд: «*Касе як рӯзе аз Рамазонро бе ҳеч узр ва беморие бихӯрад, агар тамоми даҳр (замон)-ро рӯза дорад, қазои онро*

шояд ачал ўро фурсат надихад, то умраш ба чое бирасад ва рўза бигирад.

**19.** Кўдаки ҳанўз ба балогат нарасида, агар рўза гирад ва сипас онро бихўрад, қазоэ бар вай вочиб намегардад, vale агар намозро ният кунад ва онро пас аз ният фосид намояд, бояд онро аз сар бихонад.

### Арзиши эҳсону некӣ дар моҳи Рамазон

Ислом дар озмоишгоҳои тарбиявии худ на танҳо бо саркӯб намудани сифатҳои даррандахӯй ва сарпӯш гузоштан ба рӯи разоили ахлоқӣ дар ботини инсон иктифо наменамояд ва бо ин роҳи ҳалҳои муваққатӣ ва ба зоҳир сатҳӣ хушнуд намегардад, балки бо ҷалб намудани таваҷҷӯхи ў ба ҳадаф ва моҳияти аҳқоми ибодӣ ва руқиҳои тарбиявии худ, меҳоҳад дар ботини одамӣ ҳамон фитрати беолоиш, камолҳоҳ ва худоии ўро ба ҳаракат ва пӯёй дароварад ва бо ба вучуд овардани виҷдони имонӣ ва малакаи (нерӯи) худидоракунданаи доҳилӣ, ҳамеша ўро бар соҳтани шахсият ва сарнавишти худ қодир ва мусаллат намояд.

Дар чунин ҳолат аст, ки рўзадор дигар на танҳо аз хўрдану нӯшидан ва ҳамхобагӣ бо ҳамсараш рўзона худдорӣ менамояд, балки аз бехудагӯю зиштсуханий, сару садоҳои бечо ва аз тамоми аъмоли ҷоҳилона худдорӣ меварзад. Аз ҷангу хусуматҳо, дурӯғу тӯҳматзаниҳо, гайбаткуниҳо ва корҳои дигаре, ки хилофи моҳияти рўза ва ҷойгоҳи шахси рўзадоранд, ба куллӣ дурӣ мечӯяд.

Паёмбар (с) рӯи ин нукта таъкид намуда, мефармояд: «*Вақте касе аз шумо рўзадор бошад, ҳаргиз сухани бехудаву зишт нагӯяд ва доду фарёд накашад ва аз аъмоли ҷоҳилона парҳез намояд. Агар касе ба ў дашином дихад, ё ба*

---

*ба ҷой намеоварад*». (Сунани Абӯдовуд, 2396, 2397; Сунани Тирмизӣ, 723; Сунани Ибни Моча, 1672. Бухорӣ онро дар муқаддимаи ҳадиси 1935 аз Абӯхурайра (р) ба таври марфуъ ривоят кардааст).

*ситета (ҷанҷол) бархезад, ба вай бигӯяд: Ман рӯзадор ҳастам, ман рӯзадор ҳастам».<sup>1</sup>*

Он Ҳазрат (с) боз мефармояд: «*Касе аз гуфтори дурӯг ва бехуда ва амал ба он даст барнадорад, Худо ҳеч ниёзе ба худдорши вай аз хӯрдану нӯшиданаш надорад*».<sup>2</sup>

1. Пас аз тай намудани ин марҳалаҳои инсонсоз, рӯзадор ба шахсияти нек ва хайрҳоҳи чомеа табдил мёбад. Эҳсону некӣ, тоъату ибодат ва тамоми корҳои хайре, ки дар моҳи Рамазон анҷом мегиранд, ба хотири фазилате, ки ин моҳ дар пешгоҳи Ҳудованд дорад, аз корҳое, ки дар моҳҳои дигар анҷом дода мешаванд, бартарӣ доранд.

Паёмбари ислом (с) мефармояд: «*Беҳтарин ва дӯстдоштатарин амалҳои солеҳ дар назди Худо он аст, ки дар даҳаи оҳири моҳи Рамазон анҷом гирад*».<sup>3</sup> Ҳамчунин, расули Ҳудо (с) пурсида шуд: Кадом садака беҳтар аст? Фармуд: «*Садакае, ки дар моҳи Рамазон бошад*».<sup>4</sup>

Расули Ҳудо (с) дар моҳи мубораки Рамазон беш аз дигар моҳҳо ба бахшишу эҳсон мепардоҳт ва дар моҳи Рамазон, вақте Ҷабраил (ъ) ба назди эшон (с) меомад, аз дигар рӯзҳо бештар некиу эҳсон мекард.<sup>5</sup>

2. *Эҳёи шабҳои Рамазон:* Паёмбар (с) мефармояд: «*Касе (шабҳои) моҳи Рамазонро аз рӯи имон ва ба умеди аҷру*

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 1894, 1904, 5927; Саҳехи Муслим, 2700 (1151)-163; Сунани Насой, 2215, 2216. Қисмате аз ҳадиси муттағафакун алайҳи «*Қуллу амали ибни одама лаҳу...*» мебошад.

<sup>2</sup> Саҳех: [Муҳтасари сахехи Бухорӣ, 921]; Саҳехи Бухорӣ, 1903, 6507; Сунани Абӯдовуд, 2362; Сунани Тирмизӣ, 707; Сунани Ибни Моча, 1689.

<sup>3</sup> Саҳехи Бухорӣ, 969; Сунани Абӯдовуд, 2438; Сунани Тирмизӣ, 757.

<sup>4</sup> Сунани Тирмизӣ, 663.

<sup>5</sup> Ишора ба ҳадисе мебошад, ки аз Ибни Аббос (р) дар ин бора ривоят шудааст: «*Паёмбар (с) босаҳотарини мардум дар бораи ҳайр буд ва (боз) аз ҳама босаҳотар дар моҳи Рамазон буд, вақте Ҷабраил бо вай дидор мекард. Ҷабраил (ъ) ҳар шаб то оҳири моҳи Рамазон бо ў дидор мекард ва дар ин муддат Қуръонро бар ў арза мекард. Вақте Ҷабраил (ъ) ба ў мулоқот мекард, он Ҳазрат аз боди вазон ҳам бочӯдтар буд*.» (Саҳехи Бухорӣ, 6, 1902, 3220, 3554, 4997; Саҳехи Муслим, 5964 (2308)-50; Сунани Насой, 2094).

*савоб зинда дорад (ба намоз бархезад), гуноҳони пешини ўомурзида шаванд».<sup>1</sup>*

**3. Тиловати Куръон:** Расули Худо (с) дар моҳи мубораки Рамазон бештар ба тиловати Куръон мепардоҳт. Ҷабраил (ъ) барои мудораса ва такрори Куръон ҳар сол дар моҳи мубораки Рамазон ба назди эшон меомад.<sup>2</sup>

Он Ҳазрат (с) мефармояд: «*Рўза ва Куръон рўзи қиёмат ба шафоъати банда (соҳиби худ) бармехезанд. Рўза мегўяд: Парвардигоро! Рўзҳо ман аз хўрдану (нўшидан) ва дигар хостаҳои ўмонеъ мешудам, пас маро (имрўз) барои ўшафев бигардон. Ва Куръон мегўяд: Ман шабҳо аз хоби ўмонеъ мегардиdam, пас шафоъати маро дар бораи ўбипазир. Онҳо ҳар ду барояш шафев мегарданд».<sup>3</sup>*

#### 4. Эътикоф.

**5. Ҳаҷчи умра:** Дар моҳи мубораки Рамазон ба зиёрати хонаи Худо рафтсан дар муқоиса ба моҳҳои дигар ачру фазили бештаре дорад. Расули Худо (с) мефармояд: «*Умрае дар моҳи Рамазон бо ҳаҷче баробар мебошад*».<sup>4</sup>

### Эътикоф

Эътикоф яке аз суннатҳои расули Худо (с) мебошад ва шахси рўздор дар даҳ рўзи охири моҳи Рамазон худро барои ибодати Худо дар масциде фориг месозад.

Бандай мӯъмин бо фаро расидани моҳи Рамазон шомили иноёт ва баракоти Худованд мегардад. Бо гузашта-

<sup>1</sup> Муттафақун алайҳ: Саҳехи Бухорӣ, 37, 1901, 2008, 2009; Саҳехи Муслим, 1776 (759)-173; Сунани Абӯдовуд, 1371; Сунани Тирмизӣ, 808; Сунани Насойӣ, 1601, 2103, 2198.

<sup>2</sup> Ба манобеъи поварақии якум муроҷиат шавад.

<sup>3</sup> Муснади имом Аҳмад, 6589. – Ч. 2. – С. 366; Мустадраки Ҳоким, 2036. – Ч. 1. – С. 740. Ҳоким онро саҳех ва бар шарти Муслим гуфтааст. Шуъабу-л-имон, 1994. – Ч. 2. – С. 346.

<sup>4</sup> Муттафақун алайҳ: Саҳехи Бухорӣ, 1782, 1863; Саҳехи Муслим, 3028 (1256)-221, 222; Сунани Тирмизӣ, 939; Сунани Насойӣ, 2109; Сунани Ибни Моча, 2993.

ни ду даҳаи аввал ва миёнаи он шахси рӯзадор ба баландтарин қуллаи сафои ҷисму ҷонаш мерасад. Аз сӯи дигар, муборактарин айём ва гуворотарин лаҳзаҳои навозиши Ҳудованд, ки дар даҳаи охири он моҳ гузошта шудаанд, фаро мерасад ва олитарин фурсати даст ёфтанд ба мақсад барои ӯ муҳайё мегардад.

Расули акрам (с) барои фарогати ҳарчи бештар ва ба кор бурдани тамоми ҷидду ҷаҳди бандагӣ дар ин лаҳзаҳои нотакрор суннати эътикофро барои умматонаш асос гузаштааст, то шахси рӯзадор барои камоли бандагӣ ва розу ниёз бо Ҳудованд ва ҳамзамон матраҳ намудани тамоми орзуҳои нек ва хостаҳои машруъаш дар пешгоҳи Ӯ комилан фарогат ёбад.

Эътикоф иборат аст аз макс (нишастан) ва рӯза гирифтан ба нияти ибодат ва итоати фармони Ҳудованд дар масҷид ва камтарин муддати он як рӯз аст.

Эътикоф дар ҳар замоне ки рӯза гирифтан дар он ҷоиз бошад, дуруст ва қабили таҳаққуқ аст, вале беҳтарин замон барои эътикоф моҳи мубораки Рамазон, махсусан, даҳ рӯзи охири ин моҳ аст, ки эътикоф дар он суннати муаккада мебошад, зеро расули Ҳудо (с) бар он мудовамат варзидаанд.

Дар шаръи муқаддас асли эътикоф мустаҳаб аст, аммо ҳар гоҳ қасе назр кунад, ки эътикоф менишинад, он гоҳ бар ӯ воҷиб мегардад.

Ҳар гоҳ назр кунад, ки чанд рӯзи муайян эътикоф менишинад, лозим аст як ҷо ва пай дар пай онро ба ҷо оварад.

Мубошират ва наздикӣ бо занон, аз қабили ҷимоъ (ҳамбистарӣ) кардан, дастбозӣ кардан ва ё бӯсидани бо шахват бар мӯътакиф (эътикофшинанда) ҳаром аст.

Эътикоф бояд дар масҷид ба таври доимӣ ва пайваста бошад ва агар бе зарурат як соат аз масҷид ҳориҷ шавад, эътикофи ӯ фосид мегардад.

Агар дар масҷиде эътикоф нишинашад, ки дар он намози чумъа намехонанд, метавонад бо фаро расидани рӯзи чумъа барои адой намози чумъа ба масҷиди ҷомеъ равад ва пас аз

хатми намоз ба чои эътикофи худ баргардад.

Ҳамон гуна ки аз гуфтаҳои боло бармеояд, дар эътикоф нишастан се чиз лозим аст: 1) Масциди чомеъ ва ё ҳар масциде, ки дар он намоз бо ҷамоат баргузор мегардад. 2) Нияти эътикоф. Шахсе рӯз то бегоҳ дар масцид ба сар барад, вале чун нияти эътикоф накарда бошад, ба сар бурдана ўро дар масцид, эътикоф гуфта намешавад. 3) Пок будан аз ҳайзу нифос ва ҷанобат.

Эътикоф аз ҳама беҳтар аст, ки дар Масциду-л-ҳаром (хонаи Каъба), баъд аз он дар Масциди Набавӣ ва баъд аз он дар Масцидулақсо (дар Байтулмуқаддас) ба ҷо оварда шавад, сипас дар масциди чомеъ ва ба дунболи он масциди маҳалла ва ҳар масциде, ки дар он ҷамоат бештар бошад.

### Эътикоф бар се қисм аст

**1. Вочиб, 2. суннат, 3. мустаҳаб.**

а) Эътикофи вочиб он эътикофи назрист. Шахсе назр намояд, ки эътикоф менишинад, ҳоҳ назри мутлақ намояд, ё назри вобаста ба шарте. Мисли ин ки бигӯяд: Агар ба-родарам ба саломат аз сафар боз ояд, даҳ рӯз барои Худо эътикоф менишинам ё назр намояд, ки барои Худо даҳ рӯз эътикоф менишинам.

б) Эътикоф нишастан дар даҳ рӯзи охири моҳи мубораки Рамазон суннати муаккада аст. Дар бораи эътикоф нишастани паёмбар (с) дар даҳаи аҳири моҳи мубораки Рамазон ривоятҳои зиёде ворид шудааст. Оиша (р) мифармояд: «*Паёмбар (с) даҳаи аҳири моҳи Рамазонро эътикоф менишиаст, то он ки Худо ўро қабз кард. Он гоҳ ҳамсарони он Ҳазрат (с) пас аз вай (даҳаи аҳири Рамазонро) эътикоф менишиастанд*».<sup>1</sup>

Нофеъ аз Ибни Умар (р) ривоят меқунад, ки: «*Паёмбар (с) вақте эътикоф менишиаст, раҳти хоби ў (дар мас-*

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 2026; Саҳехи Муслим, 2776 (1172)-5; Сунани Абӯдовуд, 2462; Сунани Тирмизӣ, 790.

ҷид) дар пушти Сутуни Тавба гузошта мешуд».<sup>1</sup>

Расули Ҳудо (с) ба эътикофи даҳаи ахирӣ моҳи Рамазон аз худ рағбат ва иштиёқи зиёде нишон медоданд. Ривоят шудааст, ки соле натавонист дар он эътикоф бинишнад, пас ба ҷои он дар даҳ рӯзи аввали моҳи шаввол эътикоф нишаст.<sup>2</sup>

в) Дар гайри ин ду ҳолат эътикоф нишастан мустаҳаб аст.

Барои эътикофи воҷиб рӯза шарт аст. Бинобар ин, шахсе, ки эътикоф менишинад, рӯза ҳам бояд бигирад. Ба ҳамин хотир, агар нияти эътикоф нишастан дар шабро намояд, он ботил (бекор) аст. Зоро дар шаб рӯза гирифта на мешавад.

Вақте нияти эътикоф нишастан дар рӯзро намояд, шаб табъан дар он доҳил мешавад ва бояд рӯзро бо шабаш бинишнад, vale касе нияти танҳо як рӯз эътикоф нишастанро намояд, шабро дар бар намегирад.

Касе ба тариқи назр ду рӯз эътикоф ва ё бештар аз онро бар худ воҷиб гардонад, шабҳояш низ дар он доҳил мешаванд ва бояд он ду рӯзро бо шабҳояш ба таври пайваста эътикоф бинишнад. Шаби аввал пеш аз ғуруби офтоб бо нияти эътикоф ба масцид доҳил мешавад ва дар рӯзи охири эътикоф пас аз ғуруб аз он ҳориҷ мешавад. Шабҳо тобеи рӯзҳои оянда мебошанд.

Дар эътикофи суннат бошад, дигар даҳаи охири моҳи Рамазон аст, рӯза ҳатман ҳаст ва шарт донистани рӯза дар

<sup>1</sup> Сунани Ибни Моча, 1774. Сутуни Тавба яке аз сутунҳои масциди набавӣ мебошад, ки Абӯлубоба (р) барои пазируфта шудани тавбааш ҳудро ба он баста буд. Он сутун ба сутуни Абӯлубоба низ машҳур мебошад. Расули Ҳудо (с) вақте эътикоф менишаст, раҳти хобашро дар пушти он мегузошт. Ҳоло бошад дар ҷои он сутуне бо номи сутуни таҳт бино гардидааст. (Масоил ва аҳкоми эътикоф, Муҳаммадтакии Үсмонӣ. – С. 13).

<sup>2</sup> Саҳехи Бухорӣ, 2033, 2041; Саҳехи Муслим, 2777 (1173)-6; Сунани Абӯдовуд, 2464; Сунани Тирмизӣ, 791; Сунани Насой, 708; Сунани Ибни Моча, 1771.

он маънное надорад, зеро онро бе рўза тасаввур кардан имкон надорад.

Барои камтарин муддати эътикофи мустаҳаб миқдори вақт муайян нагардидааст, он метавонад як рўз, нисфи рўз, як соат ва ё камтар аз он ва ҳатто чанд лаҳзае ҳам бошад.

Дар ҳолати эътикоф нишастан, чуноне зикр гардид, ду навъ кор бар мӯътакиф ҳаром аст, яъне бо иртикоби (содир намудан) он корҳо эътикофи воҷиб ва суннат фосид мегардад ва бояд қазои он ба ҷо оварда шавад. Аммо эътикофи мустаҳаб хотима меёбад. 1. Аз ҷои эътикофи худ бе зарурат ҳориҷ шудан. 2. Бо зан муқорабат (ҳамбистарӣ) ва бўсу бозӣ кардан.

Ниёзҳо ва заруратҳое, ки шахси эътикофнишаста метавонад барои онҳо аз ҷои эътикофаш берун ояд, бар се қисманд. Дар ду қисми аввал эътикоф фосид намегардад, вале дар қисми сеюмаш эътикоф фосид мешавад.

**1. Табии** – ба монанди: а) қазои ҳочат рафтани; б) омода намудани ҳӯрду ҳӯрок, дар сурате ки касе набошад, ки дар ин кор ба ўқумак намояд.

Корҳои зерин низ аз ҷумлаи ниёзҳои табиии шахси мӯътакиф буда, анҷом додани онҳо дар масцид барояш ҷоиз мебошад:

Ҳӯрдану нӯшидан, 2. хоб рафтани, 3. шона ва тоза кардани мӯй сар ва риш, 4. бо мардум сӯҳбатҳои шаръӣ кардан, 5. иваз кардани либосҳо ва аз атру хушбӯй истифода кардан, 6. агар бемор гардад, худро муолиҷа намудан, 7. таълим гирифтани ва таълим додани Куръон ва дигар илмҳои шаръӣ, 8. шустани ва дӯхтани либосҳои чиркингашта ва дарида, 9. ҳориҷ шудани бод аз шикам дар ҳолати зарурӣ ва дигар ниёзҳои бадан.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Шайхулислом Мавлоно Муҳаммадтакии Усмонӣ, Масоил ва аҳкоми эътикоф (тарҷими форсӣ, Ёрмуҳаммади Амро). – С. 57. – Интишороти Шайхулислом Аҳмади Ҷом, 2001. Минбаъд: Масоил ва аҳкоми эътикоф.

Ҳамчунин шахси мӯътакиф метавонад барои аз он гуфтан аз масcid берун барояд ва пас аз аз он фавран ба масcid баргардад, хоҳ дар он масcid муazzини расмӣ бошад, хоҳ не.<sup>1</sup>

**2. Шаръӣ** – ба монанди ба ҷо овардани намози чумъа ва намози идайн. Ҳамчунин барои анҷом додани гусли ҷанобат, агар дар дохили масcid имконоти гусл гирифтan мавҷуд набошад, метавонад ба беруни масcid барояд ва дар гуслгоҳ гусл намояд. Агар дар атрофи масcid низ гуслгоҳ ва ё имконоти гусл намудан мавҷуд набошад, метавонад ба хонааш биравад ва пас аз гусл фавран ба масcid баргардад. Барои вузӯ низ метавонад аз масcid ҳориҷ шавад ва собуну сарчоқ ва асбоби дандоншӯяшро ба ҳамроҳ бигирад.<sup>2</sup> Вале агар барои гусли мустаҳабӣ ва суннатӣ, ба монанди гусли рӯзи чумъа аз масcid ҳориҷ шавад, эътикофаш фосид мегардад.

**3. Зарурӣ** – ба монанди начот додани гаркшаванда, ҳомӯш кардани сӯхтор, тарси фурӯ рафтани сақфи боми масcid ва гайра. Тарк намудани ҷои эътикоф ба сабаби пешомадхое, ки аҳёнан (гоҳе) воқеъ мешаванд, ба монади ҳодисаҳои мазкур бар хилоғи мароми эътикоф мебошад ва эътикофро фосид мегардонад. Дар тамоми ин ҳолатҳо ҳориҷ шудан аз эътикоф гуноҳ нест, балки барои начот ва ниғаҳдории ҷони худ ва дигарон лозим аст, аммо эътикоф фосид мешавад. Ҳамчунин, бо аёдати бемор ва ҳузур дар маросими ҷаноза ва гайра эътикоф фосид мешавад, вале гунаҳгор намегарداد.

Пас аз бароварда соҳтани заруратҳо ва ниёзҳо эътикофшинанда бояд фавран ба ҷои эътикофи худ баргардад.

– Агар имоми панҷвақтае эътикофро дар масциди ҷомеъ (чумъаҳонӣ) гузаронад, бо кароҳият ҷоиз бошад.

– Агар дар сурати фаромӯшӣ ҷои эътикофашро тарк намояд, эътикофаш фосид мегарداد.

<sup>1</sup> Ҳамон ҷо. – С. 47.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо. – С. 44, 45.

– Тарк намудани чои эътикоф ба сабаби пешомадхое, ки аҳёнан (гоҳе) воқеъ мешаванд, хилофи мароми эътикоф мебошад. Масалан, ба иёдати беморе рафтган ё барои наҷоти гарқшавандае ё барои хомӯш кардани сӯхторе ё аз тарси фурӯ рафтани сақфи боми масcid хориҷ гаштан. Дар тамоми ин ҳолатҳо хориҷ шудан аз эътикоф гуноҳ нест, балки барои начот ва нигаҳдории чон лозим аст, аммо эътикоф фосид мешавад.

– Эътикофнишастае барои бартараф намудани заруратҳои табий ё шаръӣ берун шавад ва пеш ва ё баъд аз бартараф намудани он ба иёдати беморе равад, ишколе надорад.

– Барои адои намози чумъа бояд фурсатеро дар назар бигирад, ки дар он фурсат битавонад таҳийяи масcid ва суннати чумъаро дар масциди чомеъ бигузорад. Баъд аз гузоридани фарз метавонад барои хондани суннат тавакқуф намояд.

– Вақте ба таври маҷбурий аз чои эътикофаш берун карда шавад, эътикофаш фосид мегардад. Масалан, бо иттиҳоми ҷинояте аз тарафи додгоҳ дастгир ва аз масcid берун бурда шавад.

– Барои рафъи зарурати шаръӣ ё табиие аз чои эътикофи худ берун гардад ва баъд аз он бемор шавад ва ё пешомади дигаре рӯй дихад, ки сабаби таъхири баргаштан ба чои эътикофаш гардад, эътикофаш фосид мегардад.

– Дар ҳолати эътикоф бе амри зарурат ба корҳои дунявӣ машғул гардидан макрӯҳ аст, мисли тиҷорат ва ғайра, вале бо сабаби зарурат боке надорад. Албатта, дар сурати раво будан низ амволи тиҷоратияшро ба масcid наёварад.

– Дар вақти эътикоф куллан хомӯш нишастан макрӯҳи таҳримӣ мебошад, албатта, аз суханони зишту беманфиат парҳез намояд ва вақти худро сарфи Қуръон хондан, зикр кардан ва намоз гузоридан кунад.

Вақте эътикофи воҷиб ва суннат бо яке аз ҳолатҳои номбурда фосид гардад, қазои он дар вақти дигар воҷиб

мебошад. Эътикофи вочиbro ба андозаи рӯзхoe, ки бар худ вочиб гардонидааст, қазо медорад ва эътикофи суннатро як рӯз қазо медорад. Дар эътикофи вочиб пай дар пай ба ҷо овардани он вочиб мебошад ва қазои он низ бояд пай дар пай, яъне пайваста ба ҷо оварда шавад.

Чӣ тавре зикр гардид, эътикофи даҳai ахири моҳи Рамазон суннат аст, вале чун эътикофи ҳар рӯзи он аз рӯзҳои дигар мустақил мебошад, дар сурати фосид шудан танҳо қазои як рӯз бар вай вочиб мегардад. Эътикофи мустаҳаб бошад, бо маҳзи фосид шудан ба поён мерасад ва дигар қазое надорад.

Шоёни зикр аст, ки бо ҳӯрдани рӯза эътикоф низ фосид мешавад. Зоро рӯза дар эътикофи вочиб ва суннат шарт аст. Дар вақти ба ҷо овардани қазои эътикофи вочиб ва суннат пас аз моҳи Рамазон ҳатман бояд рӯза бигирад.



## Фасли чорум

### ҚУРБОНӢ<sup>1</sup>

Курбонӣ кардан савоби бисёре дорад. Паёмбари акрам (с) фармуда: «*Дар рӯзи иди қурбон (пас аз ибодатҳои фарз) ҳеч ибодате ба даргоҳи илоҳӣ ба андозаи рехтани хуне (курбонӣ кардан) мақбулу писандида нест...*».<sup>2</sup> Пеш аз расидани қатраҳои хуни ҳайвони забҳашта ба замин, қурбонии шумо мақбули даргоҳи Парвардигор мегардад. Аз ин рӯ, бандаи мӯъмин бояд бо дили пургунчиш (кушода) ва шавқи некӣ қурбонӣ намояд. Паёмбари акрам (с) низ фармуда: «*Курбоникунанда ба андозаи мӯйҳои ҳайвони забҳашта савоб мегирад*».<sup>3</sup> Пас барои ба даст овардани чунин савобе шахсе, ки ҳанӯз қурбонӣ бар вай воҷиб нағаштааст, агар қурбонӣ қунад, корест бас нақӯ.

Курбонӣ яке аз бошуқӯҳтарин шиорҳои Ислом дар рӯзи иди Қурбон буда, дар пешгоҳи Худованд аз пуарзиштарин аъмол ба шумор меравад. Аз ин рӯ, дар Қуръони карим дар канори намоз зикр гардидааст, он ҷо ки мефармояд: «*Пас барои Парвардигорат намоз бигузор ва қурбонӣ қун*».<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Курбонӣ -/ҳо/. дин: ба маъни ҳайвоне аст, ки онро барои ба даст овардани ризои Худо ва наздикий ба Ӯ қурбон мекунанд. Он-ро дар истилоҳи уламои фикҳ узхия мегӯянд, ки он низ ба маъни ҳайвони қурбонӣ аст.

<sup>2</sup> Сунани Тирмизӣ, 1493. Сунани Ибни Моча, 3126. Дар идомаи ҳадис омадааст: «...*Рӯзи қиёмат ҳайвони қурбонӣ ҳамроҳи шоҳҳо, пашмҳо ва сумҳояш дар ҳисоби некиҳои шаҳс бармеояд. Хуни қурбонӣ пеш аз он ки ба замин бирезад, дар ҷойгоҳе дар пешии Худованд қарор мегирад. Пас бо хотири шод қурбонӣ намоед*».

<sup>3</sup> Сунани Тирмизӣ, 1493. Сунани Ибни Моча, 3127.

<sup>4</sup> Сураи Кавсар, 108: 2.

Ин ойин ва расми ибодӣ дар рӯзҳои ид аз куҳантарин шиорҳои динӣ ва суннатҳои Худовандӣ аст, ки дар муносибатҳои динӣ ва идҳои умматҳои пешин низ ба таври барҷастае ба ҷашм меҳӯрад. Худованд мефармояд: «**Ва барои ҳар уммате шиор (ва мансак)-е гардонидаем, то номи Худоро бар он чи аз баҳимаи аньом ба онҳо рӯзӣ додааст, ёд намоянд.**<sup>1</sup> Аз Алӣ ибни Абӯталҳа аз Ибни Аббос (р) ривоят шуда, ки мурод аз қалимаи «mansak» дар ин оят ид аст ва аз Икрима ривоят шудааст, ки манзур аз он забҳ ва қурбонӣ аст.<sup>2</sup>

Баъзе муфассирон гуфтаанд, ки манзур аз намоз ва нахр дар ояти карима: «**Пас барои Парвардигорат намоз бигузор ва нахр қун**<sup>3</sup>» намози иди Қурбон ва қурбонӣ дар он рӯз мебошад.<sup>4</sup>

Қурбоникунанда ҳангоми забҳ ин дуъоро бихонад:

«**Инни ваччаҳту вачхия лиллазӣ фатара-с-самовоти вал арза ҳанифӣ ва мо ана минал мушрикин. Инна салотӣ ва нусуқӣ ва маҳёя ва мамотӣ лиллоҳи раббили ъоламин. Ло шарика лаҳу ва бизолика умиру. Ва ана минал муслимин. Аллохумма, минка ва лака.**

«**Ба таҳқиқ, ман рӯи хешро ба сӯи он Зоте намудам, ки осмонҳо ва заминро биофариd, покона (аз тамоми динҳои ботилу бе бунёд ба сӯи ҳақ рӯй оваранд) ва ман аз ҷумлаи мушрикон нестам. Ҳаққо, ки намозу парастшиҳо ва зиндагониву маргам ҳама барои Худо, он Парвардигори ҷаҳониён аст, ки шарике онро набошад. Ва ба ҳамин асл амр шудаам**

<sup>1</sup> Сураи Ҳаҷ, 22: 34.

<sup>2</sup> Мисбоҳи мунир (гузидай тафсири Ибни Касир). – С. 895.

<sup>3</sup> Сураи Кавсар, 108: 2.

<sup>4</sup> Тафсири Табарӣ. – Ҷ. 10. – С. 8807.

Ҷумҳури муфассирон иттифоқӣ назар доранд, ки мурод аз нахр (نحو) дар ин оят қурбонӣ аст, вале дар мавриди намозе, ки дар ин оят ба он амр шудааст, ихтилоғи назар доранд. Баъзеҳо онро намозҳои фарзӣ гуфтаанд, баъзеҳо намози иди Қурбон донистаанд ва баъзеҳо ба маънои дигар гирифтаанд.

*ва ман аз чумлаи бандагони мусалмони Худо ҳастам. Бор Худоё! Ин қурбонӣ аз Ту ва барои ризои Ту мебошад».<sup>1</sup>*

Он гоҳ «Бисмиллоҳ валлоҳу акбар» гуфта, онро забҳ намояд.<sup>2</sup> Пас аз забҳ ин дуъоро бихонад: «Аллоҳумма, тақаббалху минни, камо тақаббалта мин ҳабибика Мухаммадин (с) ва халилика Иброҳима (ъ)». (*Бор Худоё! Ин қурбониро аз ман бо ҳамон дастуре, ки аз дӯстдошта ва дӯсти Худ ҳазрати Муҳаммад (с) ва ҳазрати Иброҳим (ъ) қабул фармудӣ, қабул бифармо*).

Бар шахсоне, ки садакаи Фитр воҷиб буд, қурбонӣ низ воҷиб аст. Шахсе, ки бар вай қурбонӣ воҷиб нагаштаст, агар қурбонӣ кунад, кори накӯ ва аҷри беҳисобе касб менамояд.

Шартҳое, ки қурбонӣ бо фароҳам омадани онҳо бар шаҳс воҷиб мегарданд: а) ислом, б) озодӣ (дар қайди ғуломӣ набудан), в) гино ва боигарӣ ва г) муқим будан (дар ҳолати сафар қарор надоштан) ҳастанд ва шартҳои дуруст гардида ни он: а) ҷорвои қурбонӣ аз чумлай баҳимаи анъом – шутур, гов ва бузу гӯсфанд бошад, б) синнаш барои қурбонӣ расида бошад ва в) аз айбҳо ва бемориҳое, ки аз сӯи шаръ зикр шудаанд, солим бошад.

### Вақти қурбонӣ кардан

Дар моҳи зулҳиҷҷа аз аввали бомдоди рӯзи даҳум, яъне рӯзи ид то шоми рӯзи дувоздаҳум қурбонӣ кардан ҷоиз аст, ҳоҳ шаб бошад, ё рӯз, valee он рӯзи даҳум, ки рӯзи якуми ид ва аввали вақти қурбонӣ аст, беҳтар аст.

<sup>1</sup> Суннани Абӯдовуд, 2795. Дар Суннани Абӯдовуд омадааст, ки: «Паёмбар (с) дар рӯзи иди қурбон ду қӯҷкоре... забҳ кард ва вақте онҳоро рӯй ба қиблა хобонд, ин дуъоро хонд».

<sup>2</sup> Аз Ҷобир ибни Абдуллоҳ (р) ривоят шудааст, ки: «Расули Худо (с) ҳангоми забҳи қурбонӣ гуфт: Бисмиллоҳи валлоҳу акбар. Ин аз ҷониби худам ва ҳар касе аз умматам, ки қурбонӣ накардааст». Суннани Абӯдовуд, 2810. Суннани Тирмизӣ, 1521.

Дар чойхoe, ки хондани намози ид вочиb мебошад, пеш аз ба чo овардани маросими намоз қурбонӣ қардан чоиз нест ва дар чойхoe, ки намози ид вочиb нест, ба монанди дeҳaҳoi хурду дурдаст ва рустоҳoi камодам, пас аз дамиданi субхи rӯzi даҳум қурбонӣ қардан чоиз аст.<sup>1</sup>

Шахсе дар шаҳр зиндагӣ мекунад ва қурбонии худро ба рустое (дeҳa) мефиристад, то пас аз дамиданi субхи ба тарики ваколат аз тарафаш қурбонӣ кунанд, чоиз аст.

Дар rӯzi дувоздаҳуми зулҳичча то замоне ки офтоб ғуруb накарда бошад, қурбонӣ чоиз аст. Пас аз ғуруb дигар чоиз намегардад.

Шахсе дар rӯzi даҳум ва ёздаҳуми зулҳичча мусофиr бошад ва rӯzi дувоздаҳум муқим гардад, ё дар rӯzi аввал мискин бошад ва дар rӯzi сeюm сарватманд гардад, қурбонӣ бар онҳo вочиb мегардад.

Шахсе, ки метавонад худаш забҳ намояд, бeҳтар аст қурбонии худро шахсан худаш забҳ намояд, агар худаш на-тавонад, каси дигаре дар ҳузури вай онро забҳ намояд.

Қурбонӣ танҳo аз тарафи худаш вочиb аст, на аз тарафи фарзандон ва ё шахси дигаре.

<sup>1</sup> Дар ривоятҳoi зиёde омадааст, ки забҳi пеш аз намоз қурбонӣ ба шумор намеравад. Паёмбар (с) мефармояд: «*Аввалин ибодате, ки рӯзи идамонро бо он шурӯъ мекунем, он аст, ки намозро мегузорем. Пас аз он бармегардем ва қурбониамонро забҳ менамоем. Касе ҷунин кунад, суннатро дарёftааст ва касе пеш аз намоз забҳ намояд, он қурбонӣ нест, балки ғӯшиштэ аст, ки бо шитоб барои ҳонаводааш тақдим намудааст*». (Саҳехи Бухорӣ, 951, 955, 965, 968, 976; Саҳехи Муслим, 5042 (1961)-4, 5043 (...)-5, 5044 (...)-6; Сунани Абӯдовуд, 2800, 2801; Сунани Тирмизӣ, 1508; Сунани Насойӣ, 1562, 1569).

Дар ривоятҳoi дигар омадааст: «*Касе пеш аз намоз забҳ карда бошад, ба ҷои он қурбонии дигаре забҳ намояд ва касе ҳанӯз забҳ накарда бошад, пас бо номи Ҳудо қурбониашро забҳ намояд*». (Саҳехи Бухорӣ, 985, 5500; Саҳехи Муслим, 5037 (1960)-1, 5041 (...)-3; Сунани Насойӣ, 441, 4380; Сунани Ибни Моча, 3152).

## Ҳайвоноте, ки қурбонии онҳо ҷоиз аст

**1.** Ҳайвоноти қурбонӣ буз, гӯсфанд, шутур, гов ва говмеш мебошанд. Зикри васфҳо ва хусусиятҳои ҳайвоне, ки барои қурбонӣ пешбинӣ мешавад, дар фасли «Қурбонӣ» дар китоби ҳаҷ меояд, vale дар ин ҷо низ бо ихтизор ба баъзе масоили он ишора менамоем.

**2.** Дар шутур ва гов чи гунае, ки ширкати ҳафт нафар дуруст аст, агар панҷ нафар ва камтар аз он ҳам бо ҳамон шартҳои зикршуда шарик гарданд, ҷоиз аст.

**3.** Ҳайвоне, ки барои қурбонӣ омода намуда буд, ногаҳон гум шавад ва ба ҷои он ҳайвони дигаре бихарад, дар ҳамин вақт ҳайвони якум низ пайдо шавад, агар шахс сарватманд бошад, қурбонӣ кардани яке аз онҳо бар вай воҷиб мебошад, vale агар факир бошад, қурбонӣ кардани ҳар ду воҷиб мебошад.<sup>1</sup>

**4.** Шахс метавонад гӯшти қурбониро ҳам худаш бихӯрад ва ҳам ба хешону ҳамсоягонаш миқдоре аз онро бидиҳад.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Аз назари ислом қурбонӣ бар шахси сарватманд воҷиб аст, на ба факир. Бинобар ин, шахси сарватманд ҷанд гӯсфанде ҳам барои қурбонӣ омода намояд, ҳамон як қурбонӣ бар вай воҷиб мебошад ва аз ин бештарро ислом маҷбуран аз вай нахостааст. Аммо агар бо майли ҳуд бештар аз он таклиф ва вазифаи динии ҳуд, ҳайвони дигаре низ забҳ намояд, ин отифаи болои ҷавонмардӣ ва ҳисси неки динии ўро нишон медиҳад. Вале қурбонӣ барои шахси факир ва камбизоат амри мустаҳаб ва нафл мебошад. Вақте вай дар ҳар ду гӯсфанд нияти қурбонӣ намудааст, куштани ҳар ду гӯсфанд бар вай воҷиб мегардад.

<sup>2</sup> Ривоят шудааст, ки: «Паёмбар (с) фармуд: *Касе аз шумо қурбонӣ карда бошад, пас аз се рӯз ҷизе аз он дар хонаши бокӣ намонад (яъне ҳамаашро ба мардум тақсим намояд)*» ва ҷун соли оянда шуд, гуфтанд: Эй расули Ҳудо (с), оё (қурбониҳои ҳудро) мисли соли гузашта кунем? Гуфт: (Ҳудатон) бихӯред, (ба дигарон) таом дижед ва аз он заҳира ҳам намоед. Соли гузашта мардум дар саҳти буданд ва хостам ба онҳо кӯмак намоед». (Саҳехи Бухорӣ, 5569; Саҳехи Муслим, 5082 (1971)-28).

Дар ривояти дигар омадааст: «Ман шуморо аз бокӣ мондани гӯшти қурбониҳоятон бештар аз се рӯз наҳӣ карда будам, то аз ҷониби дорандагон барои мардуми нодор фарохие ба вуҷуд ояд. Ҳоло бошад, ҷанде

**5.** Пўсти қурбонӣ ё қимати онро хайр намояд ва ё онро худаш истифода намояд. Аз пули гӯшт ё пули қурбонӣ таъмир намудани масcid ва ё дигар маконҳои хайрия ҷоиз нест.

**6.** Шахси қурбоникунанда метавонад пўсти қурбониро ба масрафи худ бирасонад, ба монанди ин ки аз он машк ё фарш бисозад.

**7.** Музди забҳунандаро аз пўсту гӯшти қурбонӣ надиҳад.

**8.** Чизҳое, ки ба ҳайвони забҳшуда тааллук доранд, аз қабили ресмон, нӯхта ва ғайра, бояд ҳамаро хайр намояд.

**9.** Шахсе, ки қурбонӣ бар вай воҷиб нагаштааст, агар ба нияти қурбонӣ гӯсфанде ҳаридаро бошад, пас аз ҳаридорӣ қурбонӣ кардан бар вай воҷиб мегардад.

**10.** Бар касе, ки қурбонӣ воҷиб мебошад, агар дар рӯзҳои муайян қурбонӣ накунад, бояд дар рӯзҳои баъдӣ қимати гӯсфанд ё худи гӯсфандро, агар ҳаридорӣ шуда бошад, хайр намояд.

**11.** Шахсе назр намояд, ки агар фалон корам амалий шавад, барои Худо гӯсфанде хайр ҳоҳам кард, пас аз амалий гардиданӣ маромаш, назр бар зиммааш воҷиб мегардад. Бояд ба он вафо намояд ва гӯшти ҳайвони назршударо ба факирону бечорагон бидиҳад. Барои худи шахси назркунанда ҳӯрдан аз гӯшти қурбонии назриаш ҳалол ва ҷоиз нест.

Забҳи ҳайвони назргашта, агар онро ба рӯзи ид марбут ва маҳсус нагардонида бошад, яъне рӯзашро муайян насоҳта бошад, пас аз амалий гардиданӣ маромаш дар ҳар рӯзе сурат гирад, ҷоиз мебошад.

**12.** Шахсе бо майлу рағбати худ чиҳати ризои Худо барои расидани савобе ба гузаштагонаш, гӯсфандеро қурбонӣ кунад, аз гӯшти он бою камбагал метавонанд бихӯранд, вале агар бино ба васияти худи даргузашта ин

*мехоҳед бихӯред, ба дигарон таом дихед ва аз он барои худ захира ҳам намоед».* (Сунани Тирмизӣ, 1510).

корро карда бошад, бояд танҳо факирону бечорагон аз гўшти он бихўранд.

**13.** Бе ичозат аз тарафи касе қурбонӣ кардан чоиз нест ва ҳамчунин ширкати шахси ғоиб дар қурбонии муштарак бе ичозати худи ўсаҳҳ намебошад.

**14.** Ҳайвонотеро барои насловарӣ ва фарбехсозӣ ба дасти касе ба сурати муноссафа (нисф дар нисф) ва гайра супорад, чунин қарордод чоиз нест ва он шахс коргари бомузд (даҳмарда) гуфта мешавад. Бинобар ин, харидани ҳайвоне аз вай барои қурбонӣ бе ичозати соҳиба什 чоиз нест.

**15.** Чанд нафаре дар гов ё шутур бо ҳам шарик гарданд, метавонанд тамоми гўшти онро ҳом ё пухта хайр намоянд. Дар вақти чудо намудани ҳиссан ҳар як шарик ҳатман, он бояд ба тарозу тақсим шавад.

**16.** Гўшти қурбониро метавон ба кофирон ҳам тақсим намуд.

Қурбонӣ кардани ҳайвони бордор чоиз аст, vale ҳайвони бе ҳамл беҳтар аст. Пас агар барра ё бузгола ва гайра пас аз забҳи модар зинда монад, онро низ бояд қурбонӣ намояд.

## Ақиқа

Худованди мутаъюл, вақте барои шахсе фарзанд ато намояд, муносиб аст, ки вайро дар рӯзи ҳафтум номгузорӣ намуда, барояш ақиқае (таоми хурсандие) бидиҳад.<sup>1</sup> Тарзи ақиқа кардан ин аст, ки агар навзод писар бошад, ду гўсфанд ва агар духтар бошад, як гўсфанд забҳ (хун) намояд.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Расули Худо (с) мефармояд: «Ҳамроҳи писар ақиқа аст. Аз ҷониби ўхуне намоед ва нороҳати (мӯи сараши)-ро аз вай дур созед». (Саҳехи Бухорӣ, 5471, 5472; Сунани Абӯдовуд, 2839; Сунани Тирмизӣ, 1515; Сунани Ибни Моча, 3164).

<sup>2</sup> Аз чандин ваҳҳ аз паёмбар (с) ривоят шудааст, ки: «Аз ҷониби писар ду гўсфанд ва аз ҷониби духтар як гўсфанд ақиқа карда мешавад». (Сунани Тирмизӣ, 1513, 1514, 1516; Сунани Ибни Моча, 3162, 3163). Тирмизӣ дар шарҳи ҳадиси 1514 мефармояд: «Ривоят шудааст, ки паём-

Агар дар гову шутур ширкат намояд (шарикӣ), барои пи-  
сар ду ҳисса ва барои духтар як ҳисса бигирад. Дар худи  
ҳамон рӯз мӯи сари навзодро тарошида, ба вазни он ҳайр  
намояд.

Расули Ҳудо (с) мефармояд: «*Қӯдак дар ғарави ақиқааш мебошад. Аз ҷониби ў дар рӯзи ҳафтум забҳе карда шавад ва сарааш тарошида шавад ва номгузорӣ шавад*».<sup>1</sup>

Бар асари пешомаде агар натавонист рӯзи ҳафтум ақиқа намояд, рӯзро баргузинад, ки ба ҳафтум мувофиқ ояд, ба мисли рӯзи чаҳордаҳум, бисту якум ва ғайра. Пас аз як моҳ ҳар вақте имконият пайдо намуд, метавонад ақиқа намояд. Дигар мувофиқ омадани он ба рӯзи ҳафтум шарт нест.

Ҳамон ҳайвоне, ки барои қурбонӣ даргузар мебошад, барои ақиқа низ ҷоиз аст ва ҳар ҳайвоне, ки дар қурбонӣ мақбул набошад, дар ақиқа низ ҳамон ҳукмро дорад.

Гӯшти ақиқаро метавонад ҳом ё пухта ҳайр намояд. Чун барои ҳӯрдан даъват намояд, ҳама метавонанд дар он иштирок варзанд.

Шахсе тавоноии ду гӯсфандро надошта бошад, як гӯс-  
фанд ақиқа намояд ва агар ин ҳам барояш муюссар нагар-  
дад, ақиқа нақунад ва ҳеч гуна ҳараче бар вай набошад.  
Ақиқа кардан аз назари шариати ислом кори мустаҳаб ва  
амали писандида аст, вале онро набояд бар ҳама воҷиб  
донаист.

Ҷамъ омадани аҳли хонавода дар ақиқаи навзод ки-  
фоя бошад. Даъват намудани тамоми дӯстони дуру наздик  
ва ҳамсоягон дар маҳфили ақиқа шарт нест.

---

*бар (с) аз ҷониби Ҳасан писари Алӣ як гӯсфанд ақиқа кард*» ва баъзе  
аҳли илм ба ҳамин ҳадис амал мекунанд.

<sup>1</sup> Сунани Абӯдовуд, 2837, 2838; Сунани Тирмизӣ, 1522; Сунани Насой, 4231; Сунани Ибни Моча, 3165.

## Таҳники тифл ва азон гуфтан дар гӯшаш

Яке аз суннатҳои дигари расули Худо (с) дар лаҳзаи таваллуди кӯдак он аст, ки пеш аз шири модар шахси табаррук ва бузургворе ўро таҳник намояд, яъне чизеро хоида, дар даҳони ў бигузорад. Инро таҳник (ширинком гардонидан) мегӯянд.

Асмо дуҳтари Абӯбакр (р) мегӯяд: «*Дар Макка ба Абдуллоҳ писари Зубайр бордор будам. Вақте ба Мадина ҳичрат кардам ва ба Қубо расидам, таваллуд кардам. Тифлро ба назди расули Худо (с) бурда, дар канораи гузоштам. Вай хурмое хост ва онро хоида, дар даҳони тифл гузошт ва аввалин чизе, ки ба шиками ў фурӯ рафт, оби даҳони расули Худо (с) буд. Он гоҳ ўро бо хурмо таҳник кард ва дар ҳаққаш дуъои баракат намуд. Вай нахустин навзод дар ислом буд».<sup>1</sup>*

Суннати дигар он аст, ки дар гӯши ў азон гуфта шавад. Абӯрофеъ мегӯяд: «*Расули Худо (с)-ро дидам, ки дар гӯши Ҳасан писари Алӣ, вақте Фотима ўро ба дунё овард, азони намозро гуфт».<sup>2</sup>*

Абӯмӯсо (р) мефармояд: «*Дар хонадонамон тифле ба дунё омад. Ўро ба назди паёмбар (с) бурдам. Он Ҳазрат (с) ўро Иброҳим ном кард ва бо хурмое таҳник намуд ва дар ҳаққаш дуъои баракат карда, ўро ба ман баргардонд».<sup>3</sup>*



<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 3909, 5469.

<sup>2</sup> Сунани Абӯдовуд, 5105; Сунани Тирмизӣ, 1514.

<sup>3</sup> Саҳехи Бухорӣ, 5467; Саҳехи Муслим, 5580 (1349)-437.

*Бахши панчум*


# КИТОБИ ХАЧ

وَأَدْنِ فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ  
ضَامِرٍ يَأْتِينَكَ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ  لَيَشْهُدُوا  
مَسْفَعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ  
عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَمِ

«Ва дар миёни мардум эълони ҳач кун,  
онҳо пиёда ва саворай ҳар марқаби  
логаре аз дараҳо (ва сарзаминҳо)-и  
амиқ ба назди ту меоянд, то (дар он чо)  
шоҳиди манофеи худ гарданд ва номи  
Худоро бинобар ризке, ки аз чаҳорпоён  
ба онҳо додааст, ёд намоянд....».

(Сураи Ҳач, 22:27, 28).

**КАЪБАИ МУШАРРАФА  
КИБЛАИ  
МУСАЛМОНОНИ  
ЧАҲОН**



1. Хачару-л-асвад
2. Дари хонаи Каъба
3. Новдони хонаи Каъба
4. Шозарвон (қисмати беруни пойдевор)
5. Ҳичри Исмоъил (ъ) (Ҳатим)
6. Мултазам
7. Мақоми Иброҳим (ъ)
8. Рукни (бурҷ) Хачару-л-асвад
9. Рукни (бурҷ) Ямони
- 10 Рукни (бурҷ) Шоми
11. Рукни (бурҷ) Ироқи
12. Чодари Каъба
13. Ҳатти қаҳвагине, ки аз болои он тавооф оғоз мегардад

***Фасли аввал*****Ҳ А Ч**

«Ҳач» дар лугат ба маъни қасди амри бузург ва азим аст ва дар истилоҳи шаръ аз қасд ба сўи Байтуллоҳи ҳаром (хонаи Худо) бо аъмоли маҳсус ва дар замони маҳсус иборат мебошад. Ҳач дар шариати ислом аз муҳимтарин фароиз буда, мункири он аз дин хориҷ аст.

**Шароити воҷиб шудани ҳаҷ**

Ҳаҷ дар тамоми умр як маротиба бар ҳар шахсе, ки дорои шароити зерин бошад, фарз аст:

1. Мусалмон бошад.
2. Болиг ва оқил бошад.
3. Озод бошад.
4. Саломат ва сиҳҳатманд бошад.
5. Тавоноии сафарро дошта бошад.
6. Нафақаи рафт ва баргаштро дошта бошад (илова бар масорифи мавриди ниёзи ахли байташ то вақти баргаштани ўз ҳаҷ).
7. Амнияти роҳ низ вучуд дошта бошад.

Занҳо наметавонанд бидуни шавҳар ва ё маҳрами хеш, агар миёни эшон ва Макка фосилаи қаср ва ё бештар аз он вучуд дошта бошад, ҳаҷро ба ҷо оваранд. Доштани маҳрам яке аз шартҳои дуруст гардидани ҳаҷчи занҳо мебошад.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Аз назари мазҳабҳои дигари ахли суннат ҳаҷчи занҳо бемаҳрам, вақте онҳо ба таври чамоат ва гурӯҳӣ сафари ҳаҷ намоянд, ҷоиз мебошад.

## Фарзҳои ҳаҷ

1. Эҳром.
2. Истодан дар Арафот.
3. Тавофи зиёрат.

## Воҷиботи ҳаҷ

Воҷиботи ҳаҷ аз инҳо иборатанд:

1. Вуқуф дар Муздалифа баъд аз дамидани субҳи содики рӯзи нахр (ид).
2. Саъи байни Сафо ва Марва.
3. Партофтани чимор (санг задан бар шайтонҳо).
4. Тавофи видъ (ё тавофи садр) барои касоне, ки аз берун меоянд.
5. Тарошидан ва ё кӯтоҳ кардани мӯи сар.
6. Давом додан ва истодан дар Арафот то нишастани офтоб.
7. Куштани қурбонӣ барои қорин ва мутаматтеъ.
8. Тартиб: барои муфрид дар миёни рамӣ (сангзанӣ) ва ҳалқ (сартарошӣ) ва барои қорину мутаматтеъ дар миёни рамӣ, забҳ (куштан) ва ҳалқ.
9. Адои тавофи зиёрат дар айёми нахр (се рӯзи ид).
10. Тарошидан ва ё кӯтоҳ кардани мӯи сар дар Ҳарам.
11. Тарошидан ва ё кӯтоҳ кардан дар айёми нахр (ид).

## Суннатҳои ҳаҷ

Суннатҳои ҳаҷ иборатанд аз:

1. Тавофи қудум барои муфриде, ки аз берун меояд ва барои қорин.
2. Рамал (шитоб ва суръат дар се даври аввали тавофи Каъба) ва изтибӯй (либоси эҳромро ба китфи чап партофта, шонаи ростро бараҳна гузоштан) дар тавофе, ки баъд аз он иrodai саъи миёни Сафо ва Марва дошта бошад.

**3.** Рафтан ба сўи водии Мино дар рӯзи ҳаштум, ки онро рӯзи тарвия гўянд ва сипарӣ намудани шаби оянда дар Мино.

**4.** Берун шудан аз Мино ва ҳаракат ба сўи Арафот баъд аз баромадани офтоб дар рӯзи Арафа.

**5.** Сипарӣ намудани шаби ид дар водии Муздалифа.

**6.** Гусл намудан дар водии Арафот.

**7.** Сипарӣ кардани шабҳои айёми нахр (ид) дар Мино.

### Миқотгоҳ

Миқот (эҳромгоҳ) – маҳал ва чои маҳсусест, ки расули акрам (с) онро барои эҳром бастани хочиён муайян намудааст ва онҳо аз панҷ мавзеъи зерин иборатанд:

**1.** *Зулҳулайфа* миқоти мардуми Мадина ва мардуме, ки аз роҳи Мадина меоянд, мебошад.

**2.** *Зотуирқ* миқоти мардуми Ироқ аст.

**3.** *Ҷӯҳфа* миқоти мардуми Шом аст.

**4.** *Қарнұлманозил* миқоти мардуми Начд аст.

**5.** *Яламлам* миқоти мардуми Яман аст.

Ин эҳромгоҳҳо барои он касоне, ки аз манотиқи мазкур (Мадина, Ироқ, Шом, Начд ва Яман) ҳастанд ва низ барои онҳое, ки аз он чойҳо мегузаранд, таъйин шудаанд. Аммо касоне, ки дар ҳудуди миқотгоҳҳо сукунат доранд, бояд аз ҳамон ҷо эҳром банданд ва миқоти онҳое, ки дар марзҳои миёни миқот ва Ҳарам зиндагӣ мекунанд, минтақаи Ҳил аст. Миқоти касоне, ки дар ҳудуди Ҳарам маскан гирифтаанд, дар айёми ҳаҷ ҳуди Ҳарам ва дар айёми умра минтақаи Ҳил мебошад.

Бастани эҳром пеш аз эҳромгоҳ ҷоиз аст, vale ғале таъхири он аз миқот раво нест ва ҳар гоҳ баъд аз убур кардан аз миқот эҳром бандад, бар ў дам (хун ва гаромат) вочиб мешавад.

Агар ба сабаби вучуди монеае ҳаҷгузор натавонад аз ҳуди миқот убур намояд, пас аз муқобил ё дар баробари он эҳром мебандад.

## Эҳром

Ҳаҷ дорои се руқн (фарз) ва умра дорои ду руқн мебошад. Руқнҳои ҳаҷ иборатанд аз: 1. эҳром; 2. вукуфи (истодани) дар Арафот; 3. тавофи ифоза (фарзӣ). Руқнҳои умра иборатанд аз: 1. эҳром ва 2. тавоғ.

Руқни аввали ҳаҷ ва умра эҳром мебошад. Эҳром барои ҳарду ибодат – ҳаҷ ва умра як хел аст. Шахси ҳаҷгузор ҳамин ки ба яке аз микотҳо расид, бо нияти анҷом додани ҳаҷ ва ё умра вузӯ ва гусл менамояд ва ду порча либоси нодӯхтаи эҳромро мепӯшад. Он гоҳ ду ракъат намоз мегузорад ва бо ҳамин муҳрим мегардад. Яъне бо ҳамин расму тартибот ва аъмоли бастани эҳром комилан ба ҷо меоянд.

Ҳангоми бастани эҳром бо дилаш анҷоми ҳаҷ ва ё умрапо ният мекунад ва бар хилоғи дигар ибодатҳо дар ин ҷо суннат аст, ки нияташро ба таври ошкор ва бо садои баланд изҳор намояд. Изҳори он чӣ тавре бо гуфтани талбия сурат мегирад, бо ифодай ният ва ё бо дӯёни тайсир ва қабули он аз сӯи Ҳудованд низ ба ҷой меояд. Ривоят шудааст, ки расули Ҳудо (с) барои умра ва ҳаҷ якҷоя эҳром баста, мегуфт:

**لَبَّيْكَ عُمَرَةٌ وَحْجَأً، لَبَّيْكَ عُمَرَةٌ وَحْجَأً**

**«Лаббайк бо умра ва ҳаҷ, лаббайк бо умра ва ҳаҷ».<sup>1</sup>**

Дар ҳолати бастани эҳром ва ё пештар аз он хуб аст як силсила омодагиҳоеро ба тартиби зер ба ҷо оварад:

– Ноҳунҳояшро бигирад, мӯйҳои зери ноғ ва зери бағалашро тоза намояд ва мӯйлабҳояшро низ кӯтоҳ кунад. Зоро пас аз бастани эҳром то замони ҳалол ва аз эҳром беरун гаштан анҷоми ин амалҳо мамнӯй мебошанд. Дар вақти бастани эҳром, агар бихоҳад, бар худ хушбӯй ва атр занад, зоро ин кор низ то поёни эҳром ҷоиз нест.

<sup>1</sup> Саҳехи Муслим, 3018, 3019 (1251)-214, 215.

– Либосҳои эҳром беҳтар аст, ки сафед бошанд ва ё моил ба сафедӣ. Қисме аз амалҳои боло суннат ва қисме мустаҳаб мебошанд. Гусл кардан, хушбӯй задан ва омодагиҳои пеш аз эҳромро анҷом додан мустаҳаб аст.

– Ҳамин ки тартиботи бастани эҳромро ба ҷо овард, фавран нияти худро муайян созад. Агар нияти умра ва ё ҳаҷчи таматтӯй дошта бошад, дар ҳар ду сурат барои умра нияти намояд ва бигӯяд:

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فِيسْرُهَا لِي وَتَقْبِلُهَا مِنِّي

*«Аллоҳумма, инни уриду-л-умрата, фаяссирҳо лӣ ва тақаббалҳо минни».*

*«Худоё! Инак, ман иродай умраро дорам, пас онро баројам осон бигардон ва онро аз ман бипазир».*

Вале, агар нияти ҳаҷчи ифрод дошта бошад, танҳо нияти ҳаҷ намояд ва бигӯяд:

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ، فِيسْرُهُ لِي وَتَقْبِلُهُ مِنِّي

*«Аллоҳумма, инни уриду-л-ҳаҷча, фаяссирҳу лӣ ва тақаббалҳу минни».*

Агар нияти ҳаҷчи қирон намояд, барои ҳаҷ ва умра ҳарду ният намуда, бигӯяд:

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فِيسْرُهُمَا لِي وَتَقْبِلُهُمَا مِنِّي

*«Аллоҳумма, инни уриду-л-ҳаҷча ва-л-умрата, фаяссирҳу мое лӣ ва тақаббалҳу мое минни».*

Маънои инҳо низ ба монанди чумлаи аввал мебошад, танҳо ба ҷои умра ҳаҷ ва ё ҳаҷ ва умра бигӯяд.

– Вақте ният кард, дарҳол ба гуфтани талбия шурӯй намояд. Воҷиб аст, ки нияти эҳром ба яке аз зикрҳо пайваст шавад, вале суннат он аст, ки бо талбия пайваст бошад. Талбия дар ин ҷо изҳори ният ва вуруд ба боргоҳи ибодат аст. Ба дил гузаронидани талбия кифоя нест. Бояд онро ба забон талаффуз намояд, ба андозае, ки ҳадди ақал худаш онро бишнавад, вале баланд гуфтани он беҳтар аст. Талбия чунин аст:

لَّيْكَ اللَّهُمَّ لَّيْكَ، لَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْكَ،  
إِنَّ الْحَمْدَ وَالْعَمَّةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ

**«Лаббайка-л-лохумма лаббайк, лаббайка ло шарика ла-ка лаббайк. Инна-л-ҳамда ва-н-ниъмата лака ва-л-мулк, ло шарика лак».**

Ҳамон тавре, ки эхром аз миқот баста мешавад, агар роҳҳо каме тағиyr хўрда, аз паҳлӯи миқот ва ё дурттар аз он гузаранд, аз рӯ ба рӯи он низ эхром бастан ҷоиз аст. Агар пеш аз миқот эхром бандад, низ дуруст, балки афзal аст. Муҳим он аст, ки аз миқот нагузашта бошад.

Имрӯz қофиллаҳои ҳачгузорон бештар аз роҳи ҳавоӣ ба Ҷадда фурӯд меоянд. Ҷадда дар самте воқеъ гардидаст, ки на ба миқоте наздик мебошад ва на дар баробари миқоте қарор дорад. Бояд ба яке аз наздиктарин миқотҳо баргардад ва эхром бандад. Вале агар аз ҳамон Ҷадда эхром баста, ба Макка равад, барои шикастани яке аз муқаррароти эхром бар вай хуне (забхе) воҷиб мегардад. Яъне барои ислоҳ ва ҷуброни ин хилофкорӣ забҳи чорвое бар гарданаш воҷиб гардида ва бо ҳамин эхромаш низ дуруст мешавад. Барои ҳамин, беҳтар аст пеш аз миқот эхром бандад. Лозим ба ёдоварист, ки аз миқот бастани эхром воҷиб мебошад.

Мачлиси Маҷмаи фиқхи исломӣ – тобеи Робитаи олами исломӣ – дар нишасти сеюми худ, ки субҳи рӯзи панҷшанбе дар таърихи 10/04/-1402 ҳ. мувофиқ ба 4/02/-1982 м. баргузор гардид, ба баррасии мавзӯи ҳукми эхром аз Ҷадда ва он мушкиле, ки имрӯz бисёре аз зоирони хонаи Худо дар натиҷаи надонистани миқотгоҳҳо ба он рӯ ба рӯ мегарданд, пардохта, пас аз омӯзиши нусуси шаръие, ки дар ин бора ворид шудаанд, қарори зайлро ба тасвиб расонд:

1. Миқотгоҳҳо, ки расули Худо (с) муайян намуда ва эхромро аз онҳо бар аҳли он манотик ва ҳамчунин бар қасоне, ки бо нияти ҳаҷ ва ё умра аз онҳо убур меқунанд, во-

чиб гардонидааст, иборатанд аз: а) Зулхурайфа барои аҳли Мадина ва касоне, ки аз он убур намоянд ва ҳоло онро Абёри Алӣ меноманд, б) Ҷӯҳфа барои аҳли Шом, аҳли Миср ва аҳли Мағриб ва касоне, ки аз он убур намоянд ва ҳоло аз Робиг эҳром баста мешавад, в) Қарнулманозил барои мардуми Наҷд ва ка-соне, ки аз он убур намоянд ва ҳоло водии Муҳаррам ва ё водии Сейл номида мешавад, г) Зотуирқ барои аҳли Ироқ, Хурросон ва касоне, ки аз он убур намоянд ва ҳоло Зариба номида мешавад, д) Ялам-лам барои аҳли Ямман ва касоне, ки аз он убур намоянд.

Ва дар ин бора қарор қабул меқунад: бар зоирони хонаи Худо воҷиб аст, ки вақте аз канор ва ё наздики яке аз ин панҷ миқотгоҳ гузаштанд, эҳром банданд. Агар кор бар онҳо муштабаҳ гардад ва касеро пайдо нақунанд, ки онҳоро ба он иршод намояд, пас аз боби эҳтиёт бар онҳо воҷиб аст, ки муддате пештар аз он ба андозае, ки ба ғолиби гумонашон ҳанӯз дар хориҷи миқотгоҳҳо қарор доранд, эҳром банданд. Зоро эҳром бастан пеш аз миқот (дар назди баъзе мазҳабҳо ба таври мутлақ ва дар назди баъзехо) бо қароҳият ҷоиз аст ва вақте аз боби таҳарро, эҳтиёт ва аз бими бе эҳром гузаштани миқот сурат гирад, қароҳияти аз он бартараф мегардад.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Дар идомаи қарори Маҷмаъ омадааст: Аҳли илм аз тамоми мазҳабҳои чаҳоргона ин гуфтаи моро зикр намуда ва барои он ба ҳадисҳои саҳехе, ки дар бораи таъйини миқотгоҳҳо аз Расули Худо (с) событ шудаанд, ҳамчунин ба асаре, ки дар ин бора аз Умар (р) событ шудааст, истинод намудаанд. Аҳли Ироқ ба ӯ гуфтанд: Қарн аз тарики мо бeroҳтар воқеъ шудааст. Ба онҳо фармуд: Нигоҳ кунед ва аз баробари он аз роҳатон эҳром бандед.

Бинобар ин, набояд ҳаҷгузорон ва умракунандагоне, ки аз роҳҳои ҳавоӣ, баҳрӣ ва ғайри он меоянд, бастани эҳромро то замони расидан ба Ҷадда ба таъхир андозанд. Зоро Ҷадда аз он миқотгоҳҳо, ки расули Худо (с) муайян намудааст, ба шумор намеравад, ҳатто агар либоси эҳром надошта бошанд ҳам, набояд эҳромро то Ҷадда ба таъхир адозанд, балки ҳарчи барояшон мұяссар бошад, бипӯшанд ва агар он ҳам мұяссар нашуд, пас бо ҳамон либосҳои мұкарриашон эҳром

Мачлиси ҳайати кибори уламо низ дар давра (сессия)-и чаҳордахуми худ, ки дар таърихи 10-21 моҳи шавволи соли 1399 ҳ. дар шаҳри Тоиф баргузор гардид, пас аз баррасии мактуби раиси маҳкамаҳои шаръӣ ва умури динии давлати Қатар – Абдуллоҳ бин Зайд Оли Маҳмуд – дар бораи ҷавози миқот қарор додани Ҷадда барои мусофирионе, ки бо ҳавопаймо ва ё бо қишиғӣ ба он ҷо меоянд, айнан ҷавоби Мачмаи фиқҳи исломиро додааст.<sup>1</sup>

Вақте ба сафари ҳаҷ баромад, хуб аст се бор «*Аллоҳу акбар*» бигӯяд, пас аз он ин оятро бихонад: «*Субҳона-лазъ саххара лано ҳозо ва мо қунно лаҳу мӯқринин ва инно ило раббино ламунқалибуни*<sup>2</sup>» ва дар охир дӯёо қунад: «*Аллоҳумма, инно насъалука фӣ сафарино ҳозо албира ваттақво ва минал ӯмали мо тарзо. Аллоҳумма, ҳаввин ӯзайно сафарано ҳозо ватви ӯзанно бӯъдаҳу. Аллоҳумма, анта-с-соҳибу фиссафари вал ҳалифату фил аҳли. Аллоҳумма, инни аъзуу бика мин ваъси-с-сафари ва қаобатил ман-*

---

банданд ва вақте ба Ҷадда расиданд, онҳоро дарҳол ба либоси эҳром иваз намоянд, vale сарашонро барҳна гузоранд. Он гоҳ барои пӯшидани либосҳои дӯхташуда ба миқдори таъоми шаш мискин – барои ҳар қадоме ним соъ – каффорат бидиҳанд ё се рӯз рӯза бидоранд ва ё гӯсфанде забҳ намоянд.

2. Узви мачлиси Мачмаи фиқҳи исломӣ ҷаноби Мустафо Аҳмад Зарқо ба ин қарор эътиroz намуд, ҳамчунин ҷаноби Абӯбакр Маҳ-муди Ҷумӣ – узви мачлиси Мачмаъ – танҳо дар бораи мардуми ҷазира ва шаҳри Сувокин, ки ба Ҷадда меоянд, ба қарор муҳолифат кард. Ва бо ҳамин қарор ба имзо расид. (Карорҳо ва тавсияҳои Мачмаи фиқҳи исломӣ, қарори №2, давраи 5. – Нусҳаи электронии он дар мактабаи шомила, бо каме ихтизор ва тасарруф дар ибораҳо).

<sup>1</sup> Мачаллату-л-буҳуси-л-исломия. – Ҷ. 32. – С. 328. Қарорҳои ҳайати кибори уламо, қарори №33, таърихи 21/10/1399 ҳ. – Нусҳаи электронии он дар мактабаи шомила.

<sup>2</sup> Ояти 12-ум ва 13-уми сурай Зухруф мебошад. «*Пок аст он Худое, ки ин василаи саворӣ (ва нақлия)-ро барои мо мусахҳар гардонд ва мо ҳаргиз тавони (тасҳири) онро надоштем. Ва мо бе ҳеч шакке, ба сӯи Парвардигорамон бармегардем*».

*зар ва сүил мунқалаби фил моли вал аҳл».* Дар бозгашт низ онҳоро мегўяд ва ин ибораро меафзояд: «*Ойибуна, тоибуна, ъобидуна, лираббино ҳомидуна*».<sup>1</sup>

Эҳром бастан ба тарики суннат ба ин сурат аст:

1. Ҳачгузор аввал ғул ва ё таҳорат намояд ва ғул афзалтар аст.
2. Ду либоси нав ё шусташудаи нодӯхтаро ба тан кунад, якero ба ҷои изор истифода намуда, бо дигаре худро бипечонад.
3. Дар сурати имкон худро хушбӯ созад.
4. Ду ракъат намоз бихонад.
5. Пас аз адой намоз нияти ҳаҷ намояд.

### Мамнӯоти эҳром

Ҳачгузор ҳамин ки вориди эҳром, яъне муҳрим гардид, бояд аз чизҳое, ки дар аснои эҳром манъ шуда аст, бипарҳезад. Мачмӯи онҳоро мамнӯоти эҳром мегўянд.

Мамнӯоти эҳром ба шарҳи зеранд:

1. Лахву бехуда гуфтан.
2. Фисқ анҷом додан.
3. Ҷангӯ ҷидол кардан.
4. Шикори ҳайвоноти саҳроӣ кардан ва ё бар сайд ва куштану ҳӯрдани он кӯмак кардан.
5. Касеро ба сӯи сайд раҳнамоӣ кардан.
6. Истеъмоли хушбӯиҳо.
7. Гирифтани ноҳунҳо.
8. Пӯшонидани сару рӯй ва ба сар кардани (мондани) амома (салла).
9. Пӯшидани пероҳан: изор, або, қабо ва ҳар чизе, ки дӯхта ё бофта шудааст.

<sup>1</sup> Саҳехи Муслим, 3262 (1342)-425. Сунани Абӯдовуд, 2599. Сунани Тирмизӣ, 3447. Ибни Умар (р) – ровии ҳадис – мегўяд: «Расули Худо (с) ҳангоми сафар вакте бар шутураш савор мешуд, се бор такбир ме-гуфт ва ин дӯъоро меҳонд ва вакти бозгашт низ онҳоро мегуфт.

- 10.** Пӯшидани мӯза ва дасткаш.
- 11.** Тарошидани мӯи сар ва бадан.
- 12.** Сару рӯй ва риши худро бо маводи хушбӯ шустан.
- 13.** Равғанмолии бадан.
- 14.** Буридан ё кандани дарахт ва ё зироате, ки дар Ҳарам рӯида бошад.

Занҳо сари худро мепӯшонанд ва танҳо рӯяшонро намепӯшонанд ва ҳамчунин ҷоиз аст дар ҳолати эҳром либоси дӯхташуда ба тан қунанд. Ғусл кардан барои муҳрим гуноҳ ва мамнӯъияте надорад.

Баъд аз ҳар намозе бештар талбия гуфтан ва ҳамчунин зиёд гуфтани он ҳангоми боло баромадан ва ё поён омадан аз водиҳо мустаҳаб аст.



## *Фасли дуюм*

### **ТАРЗИ АНЧОМ ДОДАНИ ҲАЧ**

#### **Дохил шудан ба Макка**

Дар ҳаччи ифрод ҳар гоҳ ба Макка дохил шавад, аз масциди Ҳаром сар мекунад. Вақте чашмаш ба хонаи Каъба афтод, такбир ва таҳлил гӯяд. Сипас рӯ ба рӯи Ҳаҷару-л-асвад истода, такбиргӯён дастони худро баланд карда, Ҳаҷару-л-асвадро бӯса намояд ва кӯшиш кунад, ки ба мардум азият (озор) нарасонад. Аз ин рӯ, метавонад дастони хешро бар санги муқаддас гузошта, баъд дастҳояшро бибӯсад, ё ин ки бо асои хеш Ҳаҷару-л-асвадро масҳ намуда, сипас онро бибӯсад.

Агар натавонад ба санги муқаддас наздик шавад, дар рӯ ба рӯи он, аз дур ҳам бошад, истода, такбиргӯён бо дастҳои худ ба сӯи санг ишора мекунад ва сипас онҳоро мебӯсад.

#### **Тавофи қудум ва тарзи анчом додани он**

Баъд аз он тавофи қудумро анчом медиҳад. Тавофи қудум барои қорин (ҳаҷкунандай қирон, яъне ҳаҷҷу умра якҷоя) ва муфриде (ҳаҷкунандай ҳаччи ифрод), ки аз берун меояд, суннат аст ва лозим нест аҳли Макка онро анчом диҳанд.

Тавофи қудум барои шахсе, ки ҳаччи таматтӯй анчом медиҳад ва ё барои умра дар гайри моҳҳои ҳаҷ ба Макка меояд ва ҳамчунин, барои сокинони миқотгоҳҳо, минтақаи Ҳил ва Ҳарам суннат нест, яъне онҳо тавофи қудум

намекунанд.

Муҳрим дар ҳоли анҷом додани тавофи қудум як гӯшаи эҳромашро (либоси эҳром) аз зери бағали рости худ гузаронида, бар шонаи (китфи) чапаш мениҳад ва шонаи росташро баражна боқӣ мегузорад. Инро «изтибоъ» гӯянд.

Дар тавофи қудум ҳафт бор ба атрофи Каъба давр мезанад. Тавофро пас аз бӯсидани Ҳаҷару-л-асвад, аз тарафи рости он ки дари хона ҷойгир шудааст, шурӯъ мекунад ва Ҳонаро дар тарафи чапи хеш қарор дода, аз ақиби Ҳатим<sup>1</sup> мегузараад.

Вақте аз Рукни ямонӣ мегузараад, онро масҳ мекунад ва ҳамин ки бори дуюм ба Ҳаҷару-л-асвад расид, онро масҳ намуда, бӯса мезанад. Бо ҳамин як даври тавофт пурра мешавад ва ба ҳамин тартиб, ҳафт давр ба даври Каъба тавофт мекунад. Тавофт бо масҳи Ҳаҷару-л-асвад шурӯъ ва бо масҳи он ба поён мерасад.

Дар се даври аввали тавофт тавре роҳ меравад, ки қадамҳояшро наздик гузашта, суръати ҳаракаташро метезонад ва ҳангоми роҳ рафтан китфонаш мечунбанд. Ин гуна роҳ рафтанро «рамал» меноманд.

### **Намози тавофт**

Баъд аз тавофт гузоридани ду ракъат намоз воҷиб аст. Ин намозро метавонад дар ҳар ҷои масҷид адо намояд, ваде бехтар аст онро дар пушти Мақоми Иброҳим бигузорад, ба тавре ки Мақом дар миёни ў ва Каъба қарор гирад.

### **Сайи миёни Сафо ва Марва**

Вақте аз намози тавофт фориг гардид, Ҳаҷару-л-асвадро масҳ ва бӯса намуда, сипас ба тарафи кӯҳи Сафо ҳаракат мекунад ва ҳамин ки болои он баромад, рӯ ба Каъба

<sup>1</sup> Ҳатим ҷоест дар паҳлӯи Каъба, ки ба даври он девори қавсмонанде ба андозаи баландтар аз нисфи комати инсон бардошта шудааст. Он макон дар асл аз Каъба мебошад, ки аз девори он берун мондааст.

гардонида, такбиру таҳлил мегўяд ва бар расули Худо (с) дуруд мефиристад. Баъд аз он дастони худро баланд карда, ба даргоҳи Худованди мутаъол дуъо менамояд.

Се бор гуфтани ин дуъо мустаҳаб аст:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَيْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَئَصَرَّ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحزَابَ وَجَدَهُ

**«Ло илоҳа илла-л-лоҳу вахдаҳу ло шариқа лаҳу, лаҳу-л-мулку ва лаҳу-л-ҳамду ва ҳува ало кули шайъин қадир. Ло илоҳа илла-л-лоҳу вахдаҳу, анҷаза ваъдаҳу, ва насара ъабдаҳу ва ҳазама-л-аҳзоба ваҳдаҳу».**

«Нест маъбуди ҳақиқие, ба ҷуз Аллоҳи ягона, ки ҳеч шариқу анбозе барои ӯ нест. Аз они ӯст мулки ҳастӣ ва ба-рои ӯст ситоши ва ӯ бар ҳар чизе тавоност. Нест маъбуди барҳақ, магар Аллоҳ, ки ягона аст. Ба ваъдааш вафо намуд ва бандашро нусрату пирӯзӣ дод ва ӯ худ аҳзоб (дастаҳои душман)-ро шикаст дод».

Пас аз он ба сурати одӣ (бе шитоб) ба сӯи Марва ҳаракат мекунад ва ҳамин ки ба нишонаи сабз расид, аз он то нишонаи сабзи дигар давон – давон мегузарad ва ин дуъоро меконад:

رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ وَ تَجَاوِزْ عَمَّا تَعْلَمْ.

**«Рабби-гфир ва-рҳам ва анта-л-аъаззу-л-акраму ва та-човаз ъаммо таълам».**

Ҳамин ки аз нишонаи сабзи дуюм убур намуд, дубора ба сурати одӣ роҳ меравад ва вақте ба Марва расид, болои он баромада, ҳамон аъмолеро, ки дар кӯхи Сафо анҷом дода буд, дар кӯхи Марва низ ба ҷо меоварад.

Ин аст як даври ҳаракат аз Сафо то Марва. Ва ҳамин тавр ҳафт бор саъӣ менамояд.

Занҳо дар фосилаи миёни ду нишонаи сабз монанди мардҳо намедаванд, балки дар ҳамаи давраҳои саъӣ ба сурати одӣ роҳ мераванд.

## Рафтан ба Мино ва Арафот

Баъд аз анҷоми тавофи қудум ва саъи миёни Сафо ва Марва, агар то анҷоми ҳаҷ чанд рӯзе боқӣ монда бошад, бо ҳамон эҳроми хеш дар Макка иқомат ихтиёр карда, ҳар қадаре ҳоҳад тавофи нафл анҷом медиҳад. Як рӯз пештар аз рӯзи тарвия имом дар хутбаҳои хеш масоиле, ба монанди чигунагии рафтан ба Мино ва Арафот, чӣ гуна ҳондани намоз, вуқуф (истодан) дар Арафот, тавофи ифоза ва гайраро ба мардум меомӯзад.

Рӯзи тарвия (рӯзи ҳаштуми зулҳичча) баъд аз адои намози бомдод ба сӯи Мино ҳаракат мекунад. Дар Мино то ҳангоми тулӯи офтоби рӯзи Арафа боқӣ мемонад ва пас аз баромадани офтоб ба сӯи Арафот ҳаракат намуда, дар он ҷо то ғуруби офтоб боқӣ мемонад.

Дар Арафот вақте офтоб завол намуд, имом намози пешин ва асрро якҷо бо як аzon ва ду комат бо мардум адо менамояд. Пеш аз намоз ду хутба эрод мекунад ва дар онҳо барои мардум аҳкоми намоз, вуқуфи (истодан) дар Арафа ва Муздалифа, партофтани санг бар шайтон, курбонӣ, тарошидани сар ва тавофи зиёратро меомӯзад.

Баъд аз намоз ба тарафи мавқиф (ҷои истодан) мераవад. Ҳамаи Арафот ба чуз «Батни Урана» мавқиф аст, валие истодан дар «Ҷабали Раҳмат» мустаҳаб аст ва ҳамчунин мустаҳаб аст, ки гусл намуда, то ғуруби офтоб ба дӯъову ниёиш машғул шавад.

## Ҳаракат ба сӯи Муздалифа

Ҳамин ки офтоб нишаст, Арафотро ба қасди Муздалифа тарқ мекунад. Дар Муздалифа намози шом ва хуфтанро ба як аzon ва як иқомат якҷоя адо менамояд ва ҷоиз нест ин ду намозро дар Арафот ва ё дар роҳи ба сӯи Муздалифа адо кунад ва агар ҳонда бошад, онҳоро аз сар меҳонад.

Шабро то субҳ дар Муздалифа гузаронида, баъд аз тулӯи субҳи содик намози субҳро дар торикий бо ҷамоат

ба ҷо меоварад. Сипас то каме пеш аз тулӯи офтоб дар Муздалифа истода, ба зикру дуъо дар пешгоҳи Ҳудованди мутаъюл машгул мешавад.

Ҳамаи Муздалифа ба ҷуз «Батни Муҳассар» мавқиф аст.

### Ҳаракат ба сӯи Мино

Баъд аз вуқуф дар Муздалифа, ки то каме пештар аз тулӯи офтоб идома мёбад, ба сӯи Мино ҳаракат мекунад. Дар Мино ба «Ҷамраи Ақаба» наздик гардида, ба он ҳафт сангреза партоб менамояд. Дар вақти партофтани ҳар сангреза такбир гуфта, ин дуъоро низ меҳонад:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللهِ الْأَكْبَرِ، رَضِيَ لِلرَّحْمَنِ وَرَغِمًا لِلشَّيْطَانِ

**«Бисмиллоҳи Аллоҳу акбар, ризан ли-р-раҳмони ва рагман ли-ш-шайтони».**

а) Ҳафт адад сангрезаи миёна, ба ҳаҷми донаи хурмо.

б) Сангчаро ба пушти ангушти калон мегузорад ва бо раҳо кардани он аз ангушти дуюм онро партоб менамояд. Агар онҳоро ба таври одӣ ҳам партояд, ҷоиз аст.

в) Кӯшиш намояд, ки дар издиҳоми мардум ба сару сурати касе барнахӯранд. Агар ду-се сангча зиёдтар гирифта бошад, беҳтар аст, зеро имкон дорад санге пеш аз партофтан аз дасташ биафтад ва адади сангҳояш кам гардад.

г) Бо партоби аввалин сангреза талбияро бас менамояд.

д) Вакте сангрезаи ҳафтумро партофт, дар назди Ҷамраи Ақаба дигар намеистад.

ж) Вақти партоби сангҳои рӯзи ид аз баромадани офтоб то дамиданӣ субҳи рӯзи ёздаҳум мебошад, вале беҳтар аст, ки то пеш аз ғуруби офтоби ҳамон рӯз партофта шаванд.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Барои занон, пирамардон, беморон ва шахсони заъифу бемадор ҷоиз аст, ки пеш аз дамиданӣ субҳ, яъне нимаи дуюми шаб аз Муздалифа ҳориҷ гардида ва пас аз дамиданӣ субҳ, ки Ҷамарот ҳолӣ мебошад, сангҳои рӯзи идро дар Ҷамраи Ақаба партоб намоянд. Вале беҳтар он аст, ки баъд аз баромадани офтоб рамии чи-мор намоянд. Зеро аз Ибни Аббос (р) ривоят шудааст, ки: «Расули Ҳудо (с) заъифони аҳлашро

### 3) Сангчаҳоро якто-якто мепартояд.

Касе ҳаҷчи ифрод мекунад, бар вай қурбонӣ воҷиб нест, vale мустаҳаб аст. Аз ин рӯ, баъд аз партофтани сангреза ба «Ҷамраи Ақаба», мӯи сари худро кӯтоҳ мекунад ва ё метарошад, vale тарошидан беҳтар аст ва бо ҳамин, az эҳром берун меояд ва барои ӯ, ба ҷуз наздикий бо зан, ҳама чиз ҳалол мегардад. Дигар метавонад либоси дӯхташуда бипӯшад, хушбӯй истеъмол намояд, нохунҳояшро бигирад ва гайра.

Аммо касе, ки барои ҳаҷчи таматтӯъ ва ё қирон эҳром бастааст, баъд аз партофтани сангрезаи «Ҷамраи Ақаба» қурбонӣ намуда ва баъд аз он мӯи сарашро кӯтоҳ менамояд ва ё метарошад.

Агар ҳаҷгузори муфрид қурбонӣ намояд, кӯтоҳ намудан ва ё тарошидани сар барои ӯ, чи қабл аз қурбонӣ ва чи баъд аз он, ҷоиз аст, vale беҳтар аст сарашро баъд аз қурбонӣ битарошад.

Мӯи сарашро дар ҳудуди Ҳарам кӯтоҳ кунад ва ё битарошад ва агар онро дар беруни Ҳарам анҷом дихад, бар вай дам (хун) воҷиб мешавад.

Аз Анас (р) ривоят шудааст, ки: «*Расули Худо (с) ба Мино (ва минтақаи Ҷамарот) омад ва сангҳои рӯзи идро ба Ҷамраи Ақаба партоб кард. Сипас ба манзили худ дар Мино баргашт ва қурбонӣ намуд. Он гоҳ ба сартарош бо шиора ба ҷониби рост ва ҷали сараши фармуд: Бигир! ва қабзаҳои мӯяшро ба мардум медод!*».<sup>1</sup>

*торико-торик фиристод ва ба онҳо амр кард, ки то офтоб набарояд, рамӣ нанамоянд*. (Сунани Абӯдовуд, 1941. Сунани Тирмизӣ, 893. Сунани Насой, 3065. Сунани Ибни Моча, 3025). Ин назари бузургони мазҳаби ҳанафӣ мебошад.

Бар асоси баъзе ривоятҳои дигар ҳатто пеш аз дамиданӣ субҳ низ рамии чимор намудани онҳо ҷоиз аст. Аз Оиша (р) дар ин бора омадааст: «*Паёмбар (с) Уммисаламаро шаби ид равон кард ва вай пеш аз дамиданӣ субҳ рамӣ намуд...*». (Сунани Абӯдовуд, 1942).

<sup>1</sup> Саҳехи Муслим, (1305)-323. Сунани Абӯдовуд, 1981, 1982. Сунани Тирмизӣ, 912. Дар ривояти Тирмизӣ омадааст, ки: «*Мӯйҳои тарафи*

## Тавофи зиёрат

Баъд аз кўтоҳ кардан ва ё тарошидани мӯи сар вочиб аст тавофи зиёратро анчом дихад. Вақти тавофи зиёрат, ки ба он «тавофи ифоза» низ мегўянд, аз тулўни офтоби рўзи ид то ғуруби рўзи дувоздаҳум аст, яъне се рўз идома меёбад, vale дар рўзи ид тавоф бехтар аст.

Тарзи анчом додани тавофи зиёрат ба монанди тавофи қудум аст, танҳо ин ки агар дар тавофи қудум рамал ва баъд аз он сайди миёни Сафо ва Марваро анчом надода бошад, дар тавофи зиёрат ин ду маносикро адо менамояд. Вале агар онхоро дар тавофи қудум анчом дода бошад, дар тавофи зиёрат ба чо овардани онҳо зарурӣ нест. Изтибoъ низ дар тавофи зиёрат вучуд надорад. Зеро аз холати эҳром хориҷ шудааст.

Бо анчоми тавофи зиёрат зан низ бар ҳочӣ ҳалол мегардад.

## Сангзаний ба шайтон

Баъд аз тавофи зиёрат ба Мино бармегардад ва дар рўзҳои ёздаҳум ва дувоздаҳум баъд аз заволи офтоб ба шайтонҳо санг мепартояд.

Сангзаниро аз «Чамраи Сугро» (рамзи хурди шайтон), ки наздик ба масциди Хиф аст, шурӯй карда, ба «Чамраи Вусто» (рамзи миёнаи он) мегузарарад ва ниҳоятан, дар «Чамраи Кубро» (бузург) ба охир мерасонад.

Ба ҳар чамрае ба миқдори муайян сангреза партоб мешавад ва ҳангоми бо сангреза задани рамзҳои шайтон такбир ва таҳлил мегўяд.

Баъд аз партоби сангреза ба Чамраи аввал ва ҳамчунин ба чамраи дуюм дар канори рости онҳо рӯ ба қибла

*рости сараишро ба Абўталҳа дод ва мўйҳои тарафи чапашро ба вай дод ва гуфт: Онҳоро дар байнин мардум тақсим кун».*

истода, ба дуъо ва ниёиш ба даргоҳи Худованди мутаъол мепардозад, vale байд аз задани сангрезаҳо ба ҷамраи бузург, дигар наистода, зуд бармегардад ва дар ҳоли ҳаракат дуъо мекунад.

Байд аз фориг шудан аз сангрезапартой ба ҷамароти сезона дар рӯзҳои ёздаҳум ва дувоздаҳум метавонад ба Макка баргардад ва ё дар Мино боқӣ монда, дар рӯзи сездаҳум низ ба ҷамароти сезона санг партоб намояд.

Агар рӯзи дувоздаҳум то байд аз гуруби офтоб дар Мино монда бошад, дар ин ҳолат ҳориҷ гаштани ўз Мино пеш аз партоби сангрезаҳои рӯзи сездаҳум макруҳ аст.

Агар рӯзи сездаҳум то байд аз тулӯи субхи содики он рӯз дар Мино бошад, партоби сангреза ба ҷамарот барояш воҷиб мегардад.

### **Тавофи видоъ**

Пас аз партоби сангрезаҳо ба ҷамарот ба ҷуз тавофи видоъ, ки онро «тавофи садр» низ мегӯянд, чизи дигаре аз маносики ҳаҷ боқӣ намемонад.

Тавофи садр барои онхое, ки аз ҳориҷ меоянд, воҷиб аст. Ин тавоффо пеш аз баргаштан ба ватани худ анҷом медиҳад.

Дар тавофи садр низ ҳафт бор дар атрофи Каъба давр мезанад ва тарзи анҷом додани он ба монанди тавофи қудум аст, танҳо ин ки дар ин тавофи рамал ва ҳамчунин байд аз он саъӣ вучуд надорад. Пас аз тавофи қудум низ саъӣ вучуд надорад, vale агар пас аз он саъӣ намояд, ба ҷои саъии фарзӣ хисоб мешавад.

### **Масоиле аз ҳар боб**

Касе аз миқотгоҳ эҳром баста, ба Макка надарояд ва рост ба Арафот равад, дар он ҷо меистад ва тавофи қудум аз вай соқит мегардад ва чизе ҳам барояш лозим намешавад.

Касе то ҳангоми тулӯи субхи рӯзи ид вуқуфи (истодан) дар Арафотро дарк намояд, ҳарчанд андак замоне бошад, ҳаҷро дарёфтааст.

Тамоми маносики ҳаҷ ва тарзи анҷом додани онҳо барои мардон ва занон баробар аст, танҳо фарқиятҳое, ки дар ҳаҷчи занон вучуд дорад, иборатанд аз:

1. Сари хешро бараҳна намекунанд.
2. Рӯяшонро ба василаи чодар ва ниқоб намепӯшонанд.
3. Садои худро ҳангоми талбия баланд намекунанд.
4. Дар тавоғ рамал наменамоянд.
5. Дар саъӣ дар миёни нишонаҳои сабз намедаванд.
6. Сарашонро наметарошанд, вале мӯяшонро кӯтоҳ мекунанд.

### Тавофи зани ҳоиз

Чӣ тавре зикр гардид, заноне, ки дар ҳолати ҳайз ва ё нифос қарор доранд, тамоми аъмол ва маносики ҳаҷро ба мисли дигарон анҷом медиҳанд ва танҳо амале, ки онро наметавонанд дар он ҳолат анҷом диханд, даромадан ба Масҷид ва тавофи фарзӣ аст.

Дар ҷараёни ҳаҷчи Расули Худо (с) дидем, ки Оиша (р) – ҳамсари он Ҳазрат (с) – ҳангоми ворид шудан ба Макка пеш аз анҷоми умра ҳайз дид ва натавонист умрашро, ки аз тавоғ ва саъӣ иборат аст, ба ҷой оварад. Расули Худо (с) ба вай гуфт: «*Ҳар чиро ҳаҷгузор анҷом медиҳад, ба ҷой овар, ба ҷуз тавофи Ҳона, ки то пок нашавӣ, онро анҷом надех*».<sup>1</sup> Пас аз анҷоми фаризаи ҳаҷ Расули Худо (с) вақте шунид, ки Сафийя (р) – ҳамсари дигари он Ҳазрат (с) – ҳайз диддааст, фармуд: «*Оё моро аз ҳаракат бозмёдошта бошад?*» Гуфтанд: Тавофи фарзиро ба ҷой овардааст. Фармуд: «*Набошад, не*».<sup>2</sup> Дар ривояте омадааст: «*Агар*

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 305, 1650.

<sup>2</sup> Саҳехи Бухорӣ, 1757.

*тавофи рӯзи идро анҷом дода бошӣ, пас (ҳамроҳамон) ҳаракат кун».<sup>1</sup>*

Аз маҷмӯи ҳадисхое, ки дар ин бора ривоят шудаанд, бармеояд, ки назари бузургони мазҳаби ҳанафӣ дар ин масъала мустанад ва хеле қавӣ аст ва зан то аз ҳайз ва ё нифос пок нагрداد, тавофи фарзиро ба ҷой оварда наметавонад. Вале дар сурате зарурати бозгашт пеш омада ва он барояш ногузир бошад, агар имконоти молиаш хуб бошад, пас тавофро бо ҳамон ҳол анҷом медиҳад ва барои ҷуброни норасони ба вучудомада як шутур ва ё як гов забҳ менамояд ва бо ҳамин фарз аз вай сокит мегардад.

Аммо дар сурате иститаоти забҳи шутур ва ё гворо надошта бошад ва дар айни замон имкони бокӣ мондан дар он ҷо то давраи пок гаштан низ барояш муссар набошад, дар ин вақт аз назри фикҳӣ ба мушкил рӯ ба рӯ мешавад. Бинобар ин, барои ҳалли ин қазия Муфтӣ Худоназар дар китobi арзишманди худ «Маҳмуду-л-фатово» бо истинод ба «Фатовои исломӣ»-и Дору-л-ифтои Миср ҷаҳор ваҷхи дигарро пешниҳод намудааст:

а) Шаҳсеро аз ҷониби худ ба ҳайси намоянда бифири-стад, то пас аз анҷоми тавофи фарзии худ барои вай тавоф намояд. Пас ҳамон гуна ки намояндагӣ дар партоби сангҳо ҷоиз аст, дар ин маврид ҳам ҷоиз мебошад. Агарчи дар мазҳаби ҳанафӣ ниёбат дар тавофи фарзӣ ҷоиз нест, вале дар ин замон мушкилоти зиёде пеш омадааст, ки ҷуз ин роҳи ҳалле надорад,

б) ё доруи боздоранда ва пешгирикунанда аз ҳайз истифода намояд ва гул намуда тавофашро ба ҷой оварад,

в) ё дар вақтҳое, ки хуни ҳайз дар ин миёна гаҳ-гоҳе қатъ мегардад, дар он вақт тавоф намояд. Ин қавл ба мазҳаби имом Молик (рҳ), имом Аҳмад (рҳ) ва як қавле аз имом Шофеъӣ (рҳ) мувофиқат мекунад.

г) ва ё гул намуда, мавзеъи хунро бо порчае муҳкам бибандад ва тавофи фарзиро ба ҷой оварад. Бар асоси

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 1762.

мазҳаби имом Аҳмад (рҳ) ва имом Шофеъӣ (рҳ) дар ин сурат низ бар вай чизе воҷиб намегардад.<sup>1</sup>

Тазаккур: Бо таваҷҷӯҳ ба ин ки бисёре аз занон ба ин масъала рӯ ба рӯ мешаванд, дар ҳоле ки имкони мондан то давраи пок гаштан аз ҳайзро надоранд ва боқӣ мондан дар эҳром то соли оянда аз як сӯ, барои онҳо мӯчиби ҷандин ҷиноят ва шикастани мамнӯъоти эҳром мегардад ва аз сӯи дигар, омадан ба Макка дар соли оянда ва ба ҷой оварданни тавоф имрӯз барои як шахси одӣ тасаввурназар аст ва ҳамзамон тибқи гуфтаи Муфтӣ Муҳаммадтакии Ӯсмонӣ дар ҷилди сеюми «Дарси ҷомеъи Тирмизӣ» дар китобҳои мазҳаби ҳанафӣ роҳи ҳалле барои он ёфт намешавад, пас агар дар вақти зарурат ба ақвол ва назароти фикҳие, ки дар ин ҷо зикр шудаанд, амал шавад, шаръан ҳеч ишколе надорад.<sup>2</sup>



ФИҚХИ

<sup>1</sup> Хулосаи он ҷо, ки дар Фатовои исломии Дору-л-ифтои Миср дар ин бора омадааст. – Ҷ. 8. – С. 2926, 2927.

<sup>2</sup> Маҳмуду-л-фатово. – Ҷ. 2. – С. 235-238. Бо каме ихтисор ва тасарруф дар ибораҳо.

***Фасли сеюм*****У М Р А**

Умра дар луғат ба маъни зиёрат кардан ва обод доштан аст ва дар истилоҳи шаръ ба умури чоргонаи зерин умра гӯянд:

1. Эҳром.
2. Тавофи Каъба.
3. Саъий миёни Сафо ва Марва.
4. Тарошидан ва ё кӯтоҳ кардани мӯи сар.

Аз ин умури чоргона ду чиз, яъне эҳром ва тавофи фарз буда, ду чизи дигари он, яъне саъй ва тарошидан ва ё кӯтоҳ кардани мӯи сар воҷиб мебошад.

Адои умра дар тамоми умр як бор барои қасоне, ки қудрат ва тавононии расидан ба Маккан мукаррамаро дошта бошанд, суннати муаккада аст.

Дар мавриди адои умра вақти муайяне вучуд надорад, вале дар моҳи мубораки Рамазон савоб ва фазилати бештаре дорад.

Адои умра ҳамроҳ бо ҳаҷ саҳех мебошад. Иншоаллоҳ, ҳангоми баёни ҳаҷчи қирон ва таматтӯъ онро шарҳ хоҳем дод.

Аммо тарзи адои умра ба ин тариқ аст, ки аз миқотоҳ эҳром баста, ду ракъат намоз бигузорад, он гоҳ нияти умра карда бигӯяд:

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُرْمَةَ، فَعَزِّزْهَا لِي وَنَقِّلْهَا مِنِّي

«Аллоҳумма, инній уриду-л-умрата, фаяссирҳо лӣ ва тақаббалҳо минній».

«Бор Худоё, қасди анҷоми умра дорам, пас онро бароям осон бигардон ва онро аз ман қабул бифармо».

Сипас, ҳамон тавре ки дар эҳроми ҳаҷ аст, талбия меѓӯяд. Бо адои ин кор муҳрим (эҳромбаста) мегардад. Вақте

ба Маккай мукаррама расад, аввал ҳафт бор тавофи умра намуда, баъд аз он ҳафт бор миёни Сафо ва Марва саъй мекунад. Сипас мӯи сари худро кўтоҳ мекунад ё метарошад ва бо ҳамин аз эхром берун гашта, умрааш анчом мепазирад.

Дар эхроми умра низ аз ҳамон умуре, ки дар эхроми ҳаҷ аз онҳо манъ шудааст, парҳез бикунад.

Дар эхроми умра ҳангоми аввалин тавоф талбияро бас намояд.

### Кирон

Чамъ миёни эхроми ҳаҷ ва умраро қирон ва он касеро, ки миёни онҳо чамъ менамояд, қорин мегўянд.

Қирон беҳтар аз ифрод ва таматтӯй аст ва таматтӯй аз ифрод авлост.

Тарзи адои қирон ба ин шакл аст, ки аз ҳамон аввал аз миқотгоҳ барои ҳаҷ ва умра якчоя эхром баста, ду ракъат намоз бигузорад, он гоҳ ният карда, бигўяд:

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحِجَّةَ وَالْعُرْمَةَ ، فَبِعِرْدَةٍ مَا لِي وَبِقَلْبٍ مَا مِنِّي

*«Аллоҳумма, инни уриду-л-ҳаҷҷа ва-л-умрата, фаяс-сирхумо лӣ ва тақаббалхумо минни».*

«Бор Худоё, қасди анҷоми ҳаҷ ва умра дорам, пас онҳоро бароям осон бигардон ва онҳоро аз ман қабул бифармо».

Сипас, талбия гуфта, муҳрим мегардад. Ҳамин ки ба Маккай мукаррама дохил шуд, нахуст ҳафт бор тавофи умра менамояд. Дар ҳоли анҷом додани тавоф як гӯши эхромашро аз зери бағали рости худ гузаронида, ба китфи чапаш мениҳад ва китфи росташро бараҳна боқӣ мегузорад. Дар се даври аввали тавоф тавре роҳ меравад, ки қадамҳояшро наздик гузошта, ҳаракаташро суръат медиҳад ва ҳангоми роҳ рафтган китфу шонаҳояш мечунбанд.

Сипас миёни Сафо ва Марва саъй менамояд. Пас аз саъий умра ба маносики ҳаҷ шурӯй намуда, дубора тавофи қудум ва пас аз он саъй менамояд, ки ин саъяш барои ҳаҷ аст.

Баъд аз он дар ҳолати эхром бокӣ мемонад, то он ки дар рӯзи тарвия (ҳаштум) ба Мино биравад. Дигар маносикаш (аъмол ва ҷузъиёти ҳаҷ), мисли мондани дар Мино, истодан (вукӯф) дар Арафот ва Муздалифа, рамийи (партофтани) Ҷамраи Кубро дар рӯзи ид, гузаронидани шаб дар Мино, партоби санг ба ҷамароти сегона ва тавофи зиёратро ҳам монанди ҳаҷчи ифрод анҷом медиҳад, танҳо ин ки бар қорин воҷиб аст баъд аз рамии Ҷамраи Кубро дар рӯзи ид қурбонӣ намояд.

Пас аз қурбонӣ мӯи сари худро кӯтоҳ ва ё тарошида, аз эхроми ҳаҷ ва умра якҷоя берун меояд ва ба ҷуз наздикий бо зан корҳои дигар барояш ҳалол мегарданд. Баъд аз тавофи зиёрат зан низ барояш ҳалол мегардад.

Касе эхроми ҳаҷ ва умраго якҷоя баста бошад, агар ба Маккаи мукаррама доҳил нашуда, бевосита ба Арафот бирасад, қиронаш ботил ва қурбонии он соқит мегардад. Ва ба сабаби тарки умра бар ӯ дам (хун) воҷиб мешавад ва ҳамчунин қазои умраашро пас аз ҳаҷ ба ҷо меоварад.

Қорин агар барои ҳаридани чорвои қурбонӣ чизе надошта бошад, метавонад ба ҷои он даҳ рӯз рӯза бигирад, ба ин тарик ки се рӯзи онро ҳангоми ҳаҷ, ки охирин рӯзи он мусодиф бо рӯзи Арафа бошад, адо намуда ва пас аз он вақте ба ватанаш баргашт, бақияи хафт рӯзашро дар он ҷо пурра намояд.

Агар ин се рӯзаш қазо гардида ва рӯзи ид фаро расад, он гоҳ ҷуз күштани қурбонӣ чизи дигаре онро адо намекунад. Агар бақияи хафт рӯзашро баъд аз ҳаҷ ва пеш аз баргаштан ба диёраш рӯза гирад, боке надорад.

### Таматтӯъ

Таматтӯъ он аст, ки дар яке аз моҳҳои ҳаҷ аз миқотгоҳ эхроми умра баста, ба Маккаи мукаррама доҳил мешавад, сипас аввал тавоғ, баъд саъӣ ва пас аз он мӯи сари худро кӯтоҳ намояд ё битарошад ва бо ҳамин ҳалол гардида, умрааш ҳам ба поён мерасад. Бо оғози тавоғ

талбияро бас менамояд.

Баъд аз он бо ҳамин ҳолат, бе эхром дар Маккаи мукаррама боқӣ мемонад, то ин ки рӯзи тарвия (ҳаштуми зулҳиҷҷа) фаро расад. Он гоҳ барои адои ҳаҷ аз минтақаи Ҳаром эхром баста, маносики ҳачро ба монанди касе, ки ҳаҷчи ифрод мекунад, анҷом медиҳад, танҳо ин ки мутаматтеъ бояд пас аз партофтани санг ба Ҷамраи Кубро дар рӯзи ид қурбонӣ намояд ва агар барои хариди қурбонӣ чизе надошта бошад, метавонад ба ҷои он даҳ рӯз, ба ҳамон тарзе, ки барои қорин баён гардид, рӯза бигирад.

**Таматтӯъ ду навъ аст:**

1. Он ки мутаматтеъ дар он бо ҳуд қурбонӣ набарад. Он чи дар боло шарҳ додем, тарзи адои ҳамин навъи таматтӯъ мебошад.

2. Он ки мутаматтеъ дар он бо ҳуд қурбонӣ барад. Тарзи адои ин навъи таматтӯъ ба ин гуна аст, ки аз миқотгоҳ барои умра эхром баста, ҳамроҳ бо қурбонии ҳуд ба Маккаи мукаррама раҳсипор мегардад. Агар қурбониаш гов бошад, як тикка ҷарм ва ё таноберо ба гардани он бибандад ва агар шутур бошад, бинобар назари имом Абӯҳанифа (рҳ) нишонагузорӣ намешавад, вале ба назари имом Абӯусуф (рҳ) ва имом Муҳаммад (рҳ) онро нишонагузорӣ менамояд ва куҳонашро (куф) аз тарафи рост шақ (чок) мекунад.

Вақте ба Маккаи мукаррама дохил шуд, ибтидо барои умра тавоф ва саъӣ намуда, сипас дар ҳолати эхром то рӯзи тарвия боқӣ мемонад. Он гоҳ барои ҳаҷ эхром баста, ҳамаи маносикро ба монанди касе, ки ҳаҷчи ифрод мекунад, адо менамояд. Бо ин фарқият, ки мутаматтеъ баъд аз рамӣ (партофтани)-и Ҷамраи Кубро қурбонии ҳудро кушта ва пас аз он мӯи сарашро кӯтоҳ менамояд ва ё метарошад ва бо ҳамин аз ҳар ду эхром берун меояд.

Мутаматтеъ метавонад пеш аз рӯзи тарвия эхром бандад.



## *Фасли чорум*

### **МОҲҲОИ ҲАҶ**

Худованд мефармояд: «Ҳаҷ мөҳҳои маълуме аст».<sup>1</sup> Яъне ҳаҷро дар моҳҳои маълуме, ки аз ҷониби шаръ муюян гардидаанд, ба ҷо оварда мешавад.

*Мөҳҳои ҳаҷ иборатанд аз:*

1. Шаввол.
2. Зулқаъда.
3. Даҳай аввали Зулҳичча.

### **Ҳаҷчи мардуми Макка ва атрофи он**

Қирон ва таматтӯй барои мардуми Макка, дохили Ҳарам ва ҳамчунин, мардуми минтақаи Ҳил ҷоиз нест. Ҳаҷчи ифрод маҳсуси онҳост.

### **Чиноятҳо**

Чиноятҳо ду навъанд:

**а)** Чиноятҳои дар эҳром, яъне муртакиб гаштани корҳое, ки дар ҳоли эҳром аз онҳо манъ шудааст. Ба ибораи дигар, вайрон намудани мамнӯоти эҳром.

Худованд мефармояд:

«Пас касе дар он мөҳҳо ҳаҷро бар худ фарз гардонад, (бояд бидонад, ки) дар ҳаҷ рафас (наздикӣ бо занон), фусук (бадкорагӣ) ва ҷидол (ҷангӯ ситеза) вучуд надорад».<sup>2</sup> Яъне тамоми ин корҳо дар ҷараёни баргузории маросими ҳаҷ мамнӯъ мебошанд.

**б)** Чиноятҳои дар афъол ва маносики ҳаҷ ва умра.

<sup>1</sup> Сураи Бақара, 2: 197.

<sup>2</sup> Сураи Бақара, 2: 197.

## Тафсили чиноятҳои дар эҳром ва ҷазои он

Ҳар гоҳ муҳрим муртакиби яке аз мамнӯоти зерин гардад, бар вай дам (хун) воҷиб мешавад, яъне бояд як гӯсфанд бикушад:

- 1.** Узви комиле аз аъзои бадани худро хушбӯ созад. Дар хушбӯ кардани камтар аз узви комил хуне бар вай воҷиб намешавад, вале садақа мепардозад.
- 2.** Як рӯзи пурра либоси дӯхташуда бар тан кунад ва дар камтар аз як рӯзи пурра садақа лозим мешавад.
- 3.** Як рӯзи пурра сари худро бипӯшад ва дар камтар аз он садақа лозим аст.
- 4.** Аз чор як ҳиссаи сари худ ва ё мӯйҳои баданашро битарошад. Дар камтар аз ин микдори муайян садақа мепардозад.
- 5.** Ноҳунҳои дастҳо ва пойҳояш пурра ва ё як даст ва ё як пояшро пурра ва дар як вақт бигирад. Бо гуногунии вактҳо ҷазо низ гуногун мегардад, яъне бар вай дигар хун воҷиб намегардад, балки онро бо садақаे ҷуброн менамояд.

## Баёни чиноятҳо дар аъмол ва маносики ҳаҷҷ ва ҷазои он

Бо содир кардани чиноятҳои зерин дар ҷараёни баргузории маросими ҳаҷҷ бар шаҳси ҳаҷгузор хун воҷиб мегардад, яъне бояд як гӯсфанд бикушад:

- 1.** Тавофи қудум ё тавофи садрро дар ҳоли ҷанобат анҷом дихад.
- Зане, ки дар ҳоли ҳайз ё нифос ба тавофи қудум ва ё тавофи садр бипардозад, низ ҳамин ҳукмро дорад, вале агар ин ду тавофро бетаҳорат адо намояд, садақа мепардозад.
- 2.** Тавофи зиёратро бевузӯ ба ҷо оварад.
- 3.** Ҳар гоҳ пеш аз гуруб Арафотро тарқ карда ва қабл аз гуруби офтоб ба он барнагардад.
- 4.** Истодан (вукуф) дар Муздалифаро баъд аз тулӯъи субҳ тарқ намояд.

5. Саъти миёни Сафо ва Марваро тарк кунад.
6. Рамй (партофтан)-и чамаротро дар тамоми рӯзҳо ё рамийи Ҷамраи Ақабаро дар рӯзи ид ё рамийи аксари сангрезаҳоро дар яке аз рӯзҳои сангпартой тарк намояд. Дар гайри ин сурат, садақа мепардозад.
7. Тавофи видъро комилан ва ё аксари даврҳо, яъне чор даври онро тарк намояд, vale агар се даври тавофро тарк намояд, бар вай садақа лозим мешавад.
8. Се давр аз тавофи зиёрат ва ё камтар аз онро тарк кунад.

Дар ҳар ҷое, ки бо содир намудани ҷинояте бар шахси ҳаҷгузор хун воҷиб мегардад, манзур аз он забҳи як гӯсфанд аст ва дар ҷое садақа воҷиб гардад, манзур садақае ба андозаи садақаи Фитр аст.

### **Масъалаҳои гуногун**

1. Агар дар ҳоли ҷанобат тавофи зиёрат намояд, бояд як шутур бикушад. Ҳоиз ва нуфасо низ агар тавофи зиёрат намоянд, ҳукмашон ҳамин аст.
2. Агар бо аврати кушода, тавофи зиёрат намояд, момоне ки дар Макка бошад, бояд дубора тавофро иъода намояд ва агар дубора ба ҷо наоварад, бар гарданаш хун воҷиб мешавад ва бояд як гӯсфанд забҳ намояд.
3. Агар пеш аз истодан дар Арафот бо ҳамсаравӣ ҳамбистарӣ намояд, ҳаҷҷаш фосид мегардад, бояд як гӯсфанд кушта, маносикашро идома дихад ва лозим аст, ки дар соли оянда қазои ҳаҷҷи ҳудро ба ҷо оварад.
4. Агар баъд аз истодани (вуқуф) дар Арафот ва пеш аз тавофи зиёрат ва ё қабл аз он ки сари ҳудро битарошад, бо ҳамсаравӣ ҳамбистарӣ (алоқаи ҷинсӣ) намояд, ҳаҷҷаш фосид намешавад, балки бар вай куштани як шутур воҷиб мегардад.
5. Агар баъд аз тарошидани сар ва пеш аз тавофи зиёрат ва ё баъд аз тавофи зиёрат ва пеш аз тарошидани са-

раш муқорабат (ҳамбистарӣ) намояд, бар вай хуне вочиб мегардад, бояд як гӯсфанд забҳ намояд.

**6.** Касе эхроми умра баста ва пеш аз он ки чаҳор даври тавоффо ба ҷо оварад, бо ҳамсараваш наздикӣ намояд, умрааш фосид мегардад. Бояд қазои онро ба ҷо оварад ва як гӯсфанд забҳ намояд.

**7.** Аҳкоме, ки дар бораи муқорабат ва ҳамбистарӣ зикр гардид, хоҳ он аз рӯи қасд сурат гирифта бошад, хоҳ аз рӯи фаромӯши, баробар мебошад.

**8.** Касе, ки ҳачҷаш фосид шуда ва қазои онро ба ҷо меовоарад, дар сафаре, ки ба мақсади он азм намудааст, лозим нест занашро аз худ дур нигоҳ дорад. Яъне ҳамроҳ бо худ бурдани ҳамсараваш мамнӯъияте надорад, valee набояд бо вай пеш аз анҷоми маносики ҳаҷ ва ҳалол гаштан наздикӣ намояд.

**9.** Садақае, ки дар баъзе мавридҳо бояд бипардозад, ба монанди садақаи Фитр аст, ки зикри он дар боби аҳкоми рӯза гузашт.

### Ҳукми маъзур

Агар шахсе ба хотири узре либоси дӯхташуда бипӯшад, ё хушбӯй бимолад, ё сару рӯи худро бипӯшонад, ё мӯи худро битарошад ва ё нохунҳояшро бигирад, дар анҷоми чунин корҳо гуноҳе бар вай нест, valee бояд барои баҳрамандӣ аз ин рухсати шаръӣ яке аз корҳои зеринро ба ҷо оварад: ё гӯсфанде забҳ намояд ва ё се соъ гандум ё шаш соъ ҷав, мева ё хурмо барои шаш мискин садақа намояд ва ё ба ҷои он се рӯз рӯза бигирад.

Худованд мефармояд:

فَإِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذْيَى مِنْ رَأْسِهِ

فَفِدْيَةٌ مِّنْ صَيَامٍ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ نُسُكٌ

«Ва касе аз шумо бемор бошад ва ё ба ӯ аз (ҷониби) са-

раш озор (ва нороҳати)-е расида бошад, пас (худашро бо доруҳо табобат намояд ва сарашро битарошад) ва ба ҷои он ғидяе аз рӯза ё садақа ва ё забҳи гӯсфанд бипардозад».<sup>1</sup>

### Вайрон намудани тартиб

– Тартиб дар миёни он аъмоли ҳаҷ, ки дар рӯзи ид анҷом дода мешаванд, воҷиб аст. Ҳаҷгузори муфрид бояд дар миёни партоби сангҳои Ҷамраи Ақаба ва тарошидани сараш тартибро риоя намояд. Ҳаҷгузори қо-рин ва мутаматтеъ бояд дар миёни: **а)** партоби сангҳои Ҷамраи Ақаба, **б)** забҳ ва **в)** ҳалқ (тарошидан ва ё қӯтоҳ намудани мӯи сараш) тартибро риоя намояд. Ин тартибро ба ҳар шакле вайрон кунад, бар вай хун воҷиб мешавад.

Назди имомайн риояи тартиб дар байни ин воҷиботи рӯзи ид суннат мебошад ва бо тарки он хуне воҷиб намегардад.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Сурай Бакара, 2: 196. Аз Қаъб ибни Учра (р) ривоят шудааст, ки: «Ин оят ҳос дар бораи ман нозил шудааст ва барои ҳамаатон ом аст. Ба назди расули Ҳудо (с) бурда шудам, дар ҳоле ки шупуш бар (сару) рӯям мерехт. Гуфт: *Ман фикр намекардам, ки (дард ва) саҳтӣ туро ба ин ҳол оварда бошад. Оё гӯсфанде меёбӣ?* Гуфтам: Не. Фармуд: (*На-бошад*), се рӯз рӯза бигир ё шаши мискинро ним соъӣ таом бидех ва сарашро битарош». (Саҳехи Бухорӣ, 1814, 1815, 1816, 1817; Саҳехи Муслим, 2869 (1201)-85; Сунани Абӯдовуд, 1856, 1857; Сунани Тирмизӣ, 953, 2973, 2974; Сунани Насой, 2851).

<sup>2</sup> Зеро дар ҳадисе аз Абдуллоҳ ибни Амр (р) ривоят шудааст, ки: «Расули Ҳудо (с) дар аснои ҳаҷҷатулвадоъ дар Мино барои посух ба са-волҳои мардум истод. Марде омад ва пурсид: Нофаҳмида пеш аз забҳ сарашро тарошидам?. Фармуд: Забҳ кун, ҳеч боке надорад. Марди дигарре омад ва гуфт: Нофаҳмида пеш аз рамии ҷимор қурбонӣ кардам? Фармуд: Рами кун, ҳеч боке надорад. Паёмбар (с) аз ҳеч чизе, ки тақдим ва ё таъхир шуда буд, пурсида нашуд, магар ба ҳамааш гуфт: Бикин, ҳеч боке надорад». (Саҳехи Бухорӣ, 83, 124, 1736, 1737. Саҳехи Муслим, 3143, (1306)-327, 328, 329).

Вале чӣ тавре дидем, он Ҳазрат (с) дар суннати амалиаш тартибро дар байни онҳо риояи кардааст. Пас риояи тартиб дар байни аъмоли

– Аммо дар миёни сартарошӣ ва тавофи фарзӣ ҳеч гуна тартибе вучуд надорад. Агар пеш аз тавофи фарзӣ сарашро тарошад, нимаҳалол ва ё ҳалоли аввал мегардад, вале агар онро пас аз тавофи фарзӣ анҷом дихад, комилан ҳалол мегардад ва дигар ду таҳаллӯл вучуд надорад.



ФИКХИ ИСЛОМИ

---

рӯзи ид дар назди Имомайн бар ҳамин асос суннат мебошад, на воҷиб.

## *Фасли панчум*

### ШИКОР ДАР ҲОЛИ ЭҲРОМ

Вақте шахси зоири хонаи Худо барои ҳаҷ ё умра эҳром мебандад, ҳоҳ худи ў дар ҳоли эҳром сайдеро бикушад ва ё касеро ба сӯи он раҳнамоӣ намояд ва ў сайдро бикушад, дар ҳар ду сурат ҷазояш он аст, ки ду нафар мусалмони одил он сайдро дар ҳамон ҷои кушташуда ва ё дар ҷое, ки ба макони қатл наздиқ аст, қиматгузорӣ намоянд.

Сипас шахси содиркунандаи ҷиноят ихтиёර дорад: метавонад ба андозаи қимати сайд гӯсфандеро қурбонӣ намояд ё ба ҳамон қимат таом ҳарид, ба мискинҳо садақа дихад ва ё барои ҳар мискин ним соъ гандум ё як соъ ҷав ва ё ҳурмо садақа бидихад ва ҳамчунин метавонад дар баробари ҳар ним соъи гандум ё як соъи ҷав як рӯз рӯза бигирад. Ва агар дар охир камтар аз ним соъ боқӣ монад, метавонад онро садақа дихад ва ё дар баробари он як рӯз рӯза бигирад.

Худованд мефармояд:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَإِنْ شَرِّمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا  
 فَجَزَاءُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ سَحْكُمْ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدِيَّا بَلَغَ الْكَعْبَةَ أَوْ  
 كُفَرَةً طَعَامُ مَسَكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صَرِيَّا مَا لَيَدُوقَ وَبَالَّا أَمْرِهِ

«Эй қасоне, ки имон овардаед, дар ҳоле ки муҳрим ҳастед, сайдро накушед. Ва қасе аз шумо қасдан сайдеро бикушад, пас ҷазое ба мисли сайди куштааш аз ҷаҳорпоён (медиҳад), ки ду шахси (соҳибатчиба ва) соҳибадололате онро (қиматгузорӣ ва) ҳукм мекунанд (ва он) қурбониест, ки (бояд) ба Қаъба расандаш бошад, ё (ба ҷои он) каффорате (мепардозад), ки таоми (чанд) мискин бошад, ё баробари он

**рӯза медорад. (Ин ҷазои Ҳудо барои он аст), ки вабол (ва зиёни) корашро бичашад...».<sup>1</sup>**

Ҳар гоҳ сайдеро захмӣ намояд ё мӯяшро биканад ва ё узве аз аъзояшро қатъ кунад, бояд нуқсонеро, ки дар қиматаш ворид намудааст, ҷуброн кунад.

Агар боли паррандаero биканад ё пойҳои сайдро қатъ кунад, ки парранда ва сайд дигар натавонанд парвоз ва фирор намоянд, бояд қимати пурраи парранда ва сайдро бипардозад.

Агар тухмҳои паррандаero бишиканад, бояд қимати онро бипардозад.

Агар малаҳ ва монанди онро бикишад, ҳар чӣ хост, садақа кунад.

Ҳар гоҳ даррандае ба муҳрим ҳамла намояд ва муҳрим онро бикишад, ҷизе бар вай воҷиб намегардад.

Куштани зоғ, заған (калҳот), гург, мор, қаждум, муш, қайк, шупуш ва саги девона барои муҳрим ҷоиз аст.

Паёмбар (с) мефармояд: «*Панҷ ҳайвонест, ки дар қуштани онҳо бар муҳрим ғуноҳе нест*».<sup>2</sup> Ҳамчунин мефармояд: «*Панҷ ҳайвонест, ки бар қушандаш онҳо ғуноҳе нест: Зоғ, қалҳот, муш, қаждум ва саги гиранда*».<sup>3</sup>

Вақте муҳрим сайдеро забҳ кард, ҳӯрданӣ он ҳам барои ӯ ва ҳам барои ғайри муҳрим ҷоиз нест, зоро ҳайвони қушташуда дар ҷумлаи мурда ва ё ҳайвоноти ҳудмурда ба шумор меравад.

Барои муҳрим қуштани ҳайвоноте ба монанди ғов, гӯсфанд, мурғ, мурғобӣ ва ҳӯрданӣ гӯшти онҳо ҳам барои ӯ ва ҳам барои дигарон ҷоиз аст.

Хариду фурӯши сайде, ки ба дасти муҳрим ё ба ишори ӯ шикор шудааст, ботил аст.

<sup>1</sup> Сураи Моида, 5: 95. Дар ояти 96-уми ҳамин сура мефармояд: «**Ва сайди ҳушкӣ, то вақте муҳрим ҳастед, бар шумо ҳаром гардонида шудааст**».

<sup>2</sup> Саҳехи Бухорӣ, 1826, 3315; Саҳехи Муслим, 2864 (1199)-76.

<sup>3</sup> Саҳехи Бухорӣ, 1827, 1828, 1829, 3314; Саҳехи Муслим, 2859 (1199)-72, 2861 (...)-72, 2862 (...)-77.

## Ҳукми қорин дар содир кардани чиноят дар мамнӯоти эҳром

Агар қорин баъзе аз мамнӯоти эҳромро муртакиб гардад, бар ў ду хун воҷиб мешавад, яъне бояд ду гӯсфанд би-кушад, яке ба хотири ҳаҷҷаш ва дигаре барои умрааш. Вале агар бе эҳром аз миқот убур намояд ва баъд аз он эҳром бандад, дар он сурат бар ў як хун воҷиб мешавад.

Аммо агар дар аъмол ва маносики ҳаҷ чиноят ва норасоие содир намояд, бар вай як хун воҷиб мегардад.

### Бе эҳром гузаштани миқот

Шахси мусалмон ва мукаллафе, ки аз берун омада, меҳоҳад ба Маккаи мукаррама дохил шавад, ҳарчанд ба мақсади тиҷорат ва ё саёҳат ҳам бошад, агар аз маҳалли миқоте бе эҳром убур кунад, гунаҳкор мегардад ва бар вай хун (забҳ) лозим мешавад. Баъд аз убур эҳром бастан ё на-бастани ў чиноятро рафъ намесозад. Вале агар дубора ба ҳамон миқоте, ки аз он убур кардааст ва ё ба ҳар миқоти дигаре баргашта, эҳром бандад, хун ва гуноҳаш соқит мешавад.

### Чиноятҳои дар Ҳарам

Чиноятҳои дар Ҳарам иборатанд аз:

1. Күштани сайди Ҳарам.
2. Буриданни дараҳт ё гиёҳи Ҳарам.

Ҳар кӣ, чи муҳрим, чи гайри муҳрим, сайдеро дар Ҳарам бикушад, ҷазояш он аст, ки бояд баробари қимати онро ба фақирон садақа кунад ва гирифтани рӯза низ дар ин маврид кифоя мекунад.

Ҳар кӣ дараҳт ё гиёҳи Ҳарамро бибурад ва ё биканад, лозим аст баробари қимати онро садақа кунад. Ин дар сурате аст, ки он дараҳт ё гиёҳ дар мулкият (ихтиёр)-и касе

набошад. Зеро агар мулки касе бошад, бояд ду баробар қимати онро бипардозад, якero барои садақа ва дигареро барои молики он.

Буридан ё кандани изхир, ки гиёҳи маъруфе аст ва буридани дарахту гиёҳи хушкшуда дар зарурат ҷоиз мебошад ва ҳеч ҷазое надорад.

Куштани ҳайвоноти хонагии Ҳарам, вақте соҳиб дошта бошанд, ду ҷазоро бар муҳрим бор месозад, яке ба-рои соҳибаш ва дигаре барои каффорати чинояташ.



ФИКХИ ИСЛЮМИ

## *Фасли шашум*

### ЭҲСОР

*Ҳар гоҳ муҳрим ба сабаби душман ё ба сабаби беморӣ ё вуҷуд надоштани маҳрам ва ё аз байн рафтани нафақа наставонад ба ҳаҷ биравад, метавонад худро ҳалол карда, аз эҳром берун ояд.*

Ҳалол гаштан ба ин тариқ аст, ки агар дар ҳудуди Ҳарам бошад, гӯсфандеро забҳ намуда, сипас мӯи сари худро кӯтоҳ менамояд, ё метарошад ва бо ҳамин ҳалол мегардад, яъне аз эҳром хориҷ мешавад. Вале агар ба Ҳарам нарасида бошад, шахсеро вакил (намоянда) гирифта, гӯсфанде ё қимати онро ҳамроҳаш мефиристад, то вай (намояндааш) дар як вақти муайян аз тарафи ӯ дар Ҳарам қурбонӣ намояд ва ҳар гоҳ, ки қурбонӣ дар он вақт сурат гирифт, вай ҳалол мегардад.

Қорин ду гӯсфанд ё баробари қимати онҳоро мефиристад.

Вакил метавонад гӯсфандро ҳатто пеш аз рӯзи ид бикушад.

Агар шахси боздошташуда эҳроми ҳаҷ баста бошад, қазои ҳаҷ ва умра бар вай воҷиб мегардад ва агар эҳроми умра баста бошад, барояш қазои умра воҷиб мешавад ва агар эҳроми ҳаҷчи қирон баста бошад, як ҳаҷ ва ду умра ва ё як ҳаҷчи қирон ва як умра бар вай воҷиб мегардад.

Шахси боздошташуда гӯсфанде фиристод, вале баъдан монеа аз сари роҳаш бардошта шуд, дар ин сурат, агар қудрати дарёфти гӯсфанд ва ҳаҷ ҳар дуро дошта бошад, набояд аз эҳром худро ҳалол кунад, балки лозим аст ба ҳаҷ биравад. Вале агар тавони дастёбӣ танҳо ба гӯсфандро дошта ва ба дарёфти ҳаҷ қодир набошад, худро ҳалол гардонад.

Агар ба дарёфти ҳаҷ қодир гардида, тавони дарёфти гӯсфандро надошта бошад, метавонад худро ҳалол намояд, vale беҳтар аст, ки ҳаҷро ба ҷо оварад. Агар имкони дарёфти ҳар дуро надошта бошад, дигар худ маълум аст.

Шахсе, ки эҳроми ҳаҷ баста ва ба Макка расида бошад, vale аз истодан дар Арафот ва тавофи зиёрат боздошта шуда бошад, дар ҳукми муҳсар, яъне, боздошташуда мебошад. Vale агар танҳо дар яке аз он ду (истодан дар Арафот ва ё тавофи зиёрат) боздошта гардад, дар ҳукми боздошташуда нест.

Зоро агар истодан (вуқуф)-ро дарёбад ва аз тавофи фарзӣ боздошта шавад, дар Арафот истода, баъд аз он ҳар гоҳ, ки боздошташ аз миён рафт, ба тавофи зиёрат мепардозад. Аммо агар аз истодан манъ гардад, ҳаҷҷаш қазо мешавад ва бояд баъд аз корҳои умра худро ҳалол гардонад. Гирди Каъба тавоф намуда, миёни Сафо ва Марва саъӣ намояд ва баъд мӯи сарашро кӯтоҳ намуда ва ё тарошида, аз ҳолати эҳром берун меояд ва қазои ҳаҷ дар соили оянда бар вай воҷиб мебошад.

### **Ҳаҷчи ниёбатӣ**

Аз ҷониби мурда ва ё очизе, ки нотавонияш то марғ давом дорад, шахси дигаре метавонад ба ҷои ў ҳаҷ намояд ва онро ҳаҷчи ниёбатӣ гӯянд.

Ҳар гоҳ шахсе бихоҳад ба ҷои яке аз шахсони зикр шуда ҳаҷ намояд, аз ҷониби ў ният карда, мегӯяд:

**«Лаббайка биҳаҷҷатин ъан фулон».**

«Худоё, барои адой ҳаҷ аз ҷониби фалонӣ эҳром бастаам». Ва сипас корҳои ҳаҷро ба ҷо меоварад.

### **Баъзе масоили ҳаҷ**

**1. Шахсе дар даврони туфулият ва пеш аз синни балогат ҳаҷ карда бошад ва пас аз балогат сарватманӣ ва дорои шароит гардад, ҳаҷ бар вай фарз мегардад. Он чи дар кӯдакӣ анҷом додааст, пеш аз фароҳам гардидани шароит**

ти ҳаҷ, яъне пеш аз фарз гардидани ҳаҷ бар гарданаш анҷом гирифтааст.

**2.** Бар нобино, ҳарчанд сарватманд бошад ҳам, ҳаҷ фарз нест.

**3.** Барои зан, агар ба андозаи масофаи сафар аз Макка дур бошад, будани маҳраме шарт аст. Дар чунин сурат маҳориҷ ва ҳазинаи сафари маҳрам бар зиммаи зан аст.

**4.** Шахсе бо вуҷуди фароҳам омадани шароити ҳаҷ барояш, бар асари нобиной ва ё беморие тавононии сафари ҳаҷро аз даст дода бошад, бояд васият намояд, то аз ҷонибаш ҳаҷчи иваз (ниёбатӣ)-ро ба ҷо оваранд. Агар шахси мазкур пас аз сари худ он қадар мол ба мерос гузошта бошад, ки баъд аз баровардани ҳарочоти кафан, дағн ва пардоҳти қарзҳояш, ба як сеюми он ҳаҷ карда мешавад, бар ворисонаш лозим аст, ки васияташро иҷро намоянд. Вале агар як сеюми молаш барои баровардани ҳарочоти ҳаҷ кифоя накунад, ворисон дар ин сурат ихтиёр доранд, ки аз тарафаши ҳаҷ намоянд ё не.

**5.** Зан дар муддати иддай талоқ наметавонад иддаташро тарк намуда, ба ҳаҷ равад.

**6.** Шахсе маблаги ҳарочоти ҳаҷро дошта бошад, вале он барои рафтан ба Мадинаи мунаvvara кифоят намекунад, ҳаҷ бар вай фарз аст ва дар сурати набудани имконот, бо нарафтан ба Мадинаи мунаvvara гуноҳе домангираш намегарداد.

**7.** Соя гирифтан ба чатр, ба шарте ки ба сар начаспад ва ба хонаву хайма, мошин ва дигар ҷизҳои соядор ва низ ҳаммом гирифтан бе истеъмоли атриёт ба эҳром ҳалале намерасонад.

**8.** Пас аз намози тавоғ ба назди ҷоҳ ва ё нуқтаҳои оби Замзам рафта, об бинӯшад ва аз он ҳаловат барад. Ҳангоми нӯшидани оби Замзам ин дуъоро бихонад:

*«Аллоҳумма, инни асъалука ъилман ноғиъан ва ризқан восиъан ва шифоан мин кулли доин ва сақам» (Бор Ҳудоёй! Ман дар нӯшидани ин об баракотеро чун имми бо манғиат,*

*рӯзии фароҳ ва саломатӣ аз тамоми дарду беморӣ аз Ту меҳоҳам).*

**9.** Баъд аз тамом шудани саъи байни Сафову Марва ба масҷид баргашта, ду ракъат намози шукрон а ба ҷо оварад. Дар ҳамин ҷо умраи шахси мутаматтеъ ва қорин ва низ тавофи қудуми ҳаҷкунанди муфрид тамом мешавад.

**10.** Тарошидани ҳоҷиҳо сарҳои яқдигарро монеъи шаръие надорад. Шахсоне, ки сарҳои онҳо мӯй надоранд (кал ҳастанд), бояд асбобҳои сартароширо бар сари ҳуд бикашанд.

**11.** Дар Макка пас аз ҳалол гаштан, аз тавофи хона, намоз дар Масқиду-л-харом, нӯшидани оби Замзам, умраи нофила ва зиёрати мақомоти (ҷойҳои) мутабаррика ҳуб истифода намояд ва ҳар як лаҳзаи вақти ҳешро ганимат бидонад.

**12.** Ҳамин ки аз Макка азми хориҷ шуданро намуд, дар охирин дидори ҳуд бо хонаи Каъба, тавофи видоъро анҷом дихад. Бо хона, Мултазам, Ҳаҷару-л-асвад, Мақоми ҳазрати Иброҳим (ъ) ва оби Замзам видоъ ва ҳайру ҳуш намояд. Бо зориву тазаррӯъ, мартабаи дигар муваффақ шудан ба зиёрати хонаи Каъбаро аз Ҳудо хоста, аз оби Замзам бинӯшад ва ҳудро ба пардаҳои Каъба овехта, ҳоҷот ва ниёзу орзуҳои ҳудро аз Парвардигор биҳоҳад.

**13.** Қонуни қуллии ислом дар аҳкоми шаръӣ аз назари мазҳаби ҳанафӣ он аст, ки шаҳс метавонад савоби амали ҳайри ҳуд, ба монанди намоз, рӯза, садака, кори нек ва гайраро ба ҳисоби шахси дигаре бигзаронад. Масалан, ду ракъат намоз меҳонад ва савобашро ба рӯҳи падар ё модар ва ё дӯсти ҳуд мебахшад.

Ибодатҳо бар се қисм мебошанд: 1. Молии ҳолис (соғ), ба монанди закот ва садақаи Фитр. 2. Бадании ҳолис, ба монанди намоз ва рӯза. 3. Молӣ ва баданиӣ, ба монанди ҳаҷ.

**1.** Дар ибодатҳои молӣ ниёбат (ва аз тарафи шахси дигар иҷро кардани онҳо) ҳам дар ҳолати ихтиёрий ва ҳам дар вақти изтигорӣ (маҷбурий) ҷоиз аст. Масалан, барои

тақсими пули закот бо он ки худи шахс қудрати бар мустаҳиқ расонидани онро дорад, метавонад дигареро барои ҳамин мақсад намоянда бигирад.

**2.** Дар ибодатҳои баданӣ, ба монанди намоз ва рӯза ба ҳеч унвоне ноиб гирифтан ҷоиз ва саҳех нест. Масалан, шахс наметавонад ба ҷои шахси дигаре намоз бихонад ва ё рӯза бигирад, чи он шахс бемор бошад, чи солим, чи зинда ва чи мурда.

**3.** Дар ибодатҳои молию баданӣ, ба монанди ҳаҷ, агар ҳаҷчи фарзӣ бошад ва худи шахс аз сабаби беморӣ ва ё пириӣ аз адой он очиз гашта бошад, метавонад барои адой ҳаҷ ноиб бигирад, вале беморияш бояд ба он андоза бошад, ки дар оянда низ аз беҳбудии худ маъюс гашта бошад.

Дар ҳаҷчи нафлӣ бо вучуди тандурустӣ ва қудрату тавоной бар анҷоми ҳаҷ, боз метавонад, ноиб ва иҷроқунандаи ниёбатие бигирад. Агар шахсе пас аз даргузашти падару модар ва ё бародараш барои онҳо ҳаҷ намояд, ҷоиз аст ва Худованди бузург савобашро ба онҳо мерасонад.

## Фасли ҳафтум

### ҚУРБОНӢ ДАР ҲАЧ – ҲАДӢ<sup>1</sup>

Шутур, гов, гӯсфанд ва буз барои қурбонӣ, чи узхия бошад, чи ҳадӣ Ҳарам, забҳ мешаванд ва ба чуз инҳо дигар ҳайвонот барои он ҷоиз нест. Қурбонӣ ва забҳи чорпӯёни мазкур ба ду шарти зерин дуруст аст:

**1.** Синнаш барои қурбонӣ расида бошад. Синни қурбонӣ барои чорпӯёни мазкур он аст, ки гӯсфанд як, гов ду ва шутур панҷ солро пур карда бошанд. Танҳо гӯсфанде, ки шаш моҳро пур карда, аз ҷиҳати ҷисм аз гӯсфанди яксола ҷандон фарқе надошта бошад, низ қурбонияш ҷоиз аст.

**2.** Солим буда, ҳеч айбу нуқсе надошта бошад, яъне ҳеч як аз аъзои он, ба монанди даст, пой, дум ва ё гӯшаш бурида нашуда бошад ва ҳамчунин ҳайвони кӯр, логар (ҳароб) ва ё ланг, ки натавонад то қурбонгоҳ биравад, қурбонияш ҷоиз нест.<sup>2</sup>

Аз Алӣ (р) ривоят шудааст, ки паёмбар (с) фармуд: «*Чаим ва гӯши моли қурбониро бо дикқат нигоҳ қунед ва ҷорвои кӯр, гӯшбурида, ки нӯг ва ё бари гӯшаши бурида шуда-*

<sup>1</sup> Ҳадӣ – ҳайвонест, ки шахси ҳаҷгузори қорин ва мутаматтеъ ба хотири шукронай анҷом додани ду ибодат – ҳам ҳаҷ ва ҳам умра – дар як вақт барои Ҳудо забҳ менамояд. Ин қурбониро ҳадӣ мегӯянд ва он бар ҳоҷиён воҷиб ва забҳи он танҳо дар Ҳарам ҷоиз аст.

Аммо забҳи ҳайвоне, ки бар ҳаҷгузор ва умракунанда барои содир на-мудани ҷиноят дар ҳоли эҳром воҷиб мегардад, онро **дам** мегӯянд, яъне барои ҷуброни нақси ба вучуд омада хун кардан. Вале он қурбоние, ки бар ҳар шахси мусалмони дорои шароит воҷиб мебошад ва ба эҳрому Ҳарам иртиботе надорад, онро **узхия** мегӯянд.

<sup>2</sup> Расули Ҳудо (с) мефармояд: «*Қурбонӣ бо ҷор һавъи мол дуруст на-мешавад: լաнги ошкор, кӯри ошкор, қасали ошкор ва логаре, ки магз на-дорад*». (Сунани Абӯдовуд, 2802; Сунани Тирмизӣ, 1497; Сунани Насой, 4381, 4382, 4383; Сунани Ибни Моча, 3144)

*аст ва чорвои гӯшчок ва гӯшсӯроҳкардоро қурбонӣ накунед».<sup>1</sup>*

Қурбонӣ (ҳадӣ) фақат дар Ҳарам сурат мегирад.

Куштани шутур ва ё гов танҳо дар ҳолатҳои каффорати шахсони зерин пешбинӣ шудааст:

1. Касе дар ҳоли ҷанобат тавофи зиёрат намуда, онро дубора ба ҷо наоварда бошад.

2. Касе баъд аз истодан дар Арафот ва пеш аз тарошиданӣ сар ва тавофи зиёрат бо ҳамсаравӣ наздикий карда бошад. Вале дар ҳолатҳои дигар, ба монанди хуни таматтӯъ ва қирон, хуни эҳсор (боздошташуда), хуни ҷиноят, хуни нафлӣ ва татаввӯъ (нафл) куштани гӯсфанд пешбинӣ шудааст.

Аммо агар ду нафар ва ё бештар аз он то ҳафт нафар дар як қурбонӣ шарик бошанд, дар ин сурат, агар хосту иродай ҳамаи шарикон наздикий ба Ҳудованди мутаъюл бошад, метавонанд як шутур ва ё як гов қурбонӣ намоянд.

Барои соҳиби қурбонӣ, ҳӯрдани гӯшти қурбонии таматтӯъ, қирон ва нафл боке надорад, вале ҳӯрдани гӯшти хуни (ҷаримаи) ҷиноят ва хуни эҳсор барои ӯ ҷоиз нест.

Куштани қурбонии қирон ва таматтӯъ пеш аз рӯзи ид ҷоиз нест, балки бояд дар рӯзи ид, баъд аз задани Ҷамраи Ақаба ва ё дар ду рӯзи баъд аз он кушта шавад, вале забҳидам (хун кардан) барои эҳсор ва ҷиноятҳо дар ҳар замоне ҷоиз аст.

Агар куштани қурбонии таматтӯъ ва қирон баъд аз айёми ид сурат гирад, он гоҳ ба хотири таъхири куштани қурбонӣ аз вақти муқаррарӣ бар ӯ хуни дигаре лозим мешавад.



<sup>1</sup> Сунани Абӯдовуд, 2804; Сунани Тирмизӣ, 1498; Сунани Насойӣ, 4384, 4385; Сунани Ибни Моча, 3142, 3143.

**Фасли ҳаштум**

**ЗИЁРАТИ РАВЗАИ МУБОРАКИ  
ПАЁМБАРИ АКРАМ (С)**

Хочӣ вақте аз маносики ҳаҷ фориг гардид, ба тарафи Мадинаи мунаvvара ба қасди зиёрати қабри паёмбари акрам (с) раҳсипор мегардад, зоро зиёрати қабри он Ҳазрат (с) аз бузургтарин мустаҳаббот мебошад ва он Ҳазрат (с) ба андозае барои он тавсия кардаанд, ки гӯй аз воҷибот бошад.

*Тарзи зиёрати қабри паёмбар (с) ба ин тарик аст:*

Ҳар гоҳ ба Мадинаи мунаvvара наздик шавад ва ҷаш-монаш ба деворҳо ва ё манзилҳои шаҳр афтад, бар паёмбар (с) салавот меғиристад ва мегӯяд:

*«Аллоҳумма, ҳозо ҳараму набийшика, фаҷъалҳу виқоятн лӣ мина-н-нори ва амонан мина-л-азоби ва суи-л-ҳисоби».*

*«Парвардигоро, ин ҳарами паёмбари Туст. Пас онро барои ман аз оташу азоби дӯзах ва аз азобу ҳисоби бад паноҳ бигардон».*

Ҳоло пеш аз дохил шудан ба шаҳр ва ё баъд аз он, агар гусл намудан барояш мушкил бошад ва ё шароити онро надошта бошад, пас худро хушбӯй намояд ва некӯтарин либосҳояшро бар тан карда, дохил шавад ва бигӯяд:

*«Бисмиллоҳи ва ъало миллати расулиллоҳи: Раббӣ адҳилни мудхала сидқин ва ахриҷни мухрача сидқин ва-ҷъал ли ман ладунка султонан насиро».*

*«Аллоҳумма, салли ъало Муҳаммадин ва ъало оли Муҳаммадин ва-ғfir лӣ зунубӣ ва-фтаҳ лӣ абвоба раҳматика ва фазлика».*

*«Ба номи Ҳудованد ва бар миллати расули Ҳудованд! Парвардигоро, маро ба даромадгоҳи ростин дохил бикун (то оҳири оят).*

*Дуруди Ту бар Мұхаммад ва бар хонадони ў. Гуноҳони маро бибахиши ва биомурз ва барои ман дарҳои раҳмат ва фазлатори бикуюшо».*

Сипас ба масцид дохил шуда, ба назди минбари он Ҳазрат (с) дар ҳоле ки сутуни минбар дар баробари китфи росташ қарор гирад, ду ракъат намоз гузорад. Ин макон ки ба равзаи расули акрам (с) маъруф буда, дар миёни қабр ва минбари он Ҳазрат (с) воқеъ шудааст, истгохи паёмбар (с) мебошад ва дар мавриди он паёмбар (с) фармудаанд: «*Байни қабр ва минбари ман бөгө аз болғои биҳишт аст*».<sup>1</sup>

Сипас саҷдаи шукrona ба ҷо оварда, даст ба дуъо бардорад ва ба ниёиш ба даргоҳи Худованд пардозад. Пас аз он ба тарафи қабри паёмбар (с) рафта, ба андозаи се ё чаҳор зироъ наздиктар ба он дар назди сари он Ҳазрат (с) рӯ ба қиблa биистад.

Паёмбар (с) фармудаанд: «*Ҳар касе бар ман дуруд фиристад, Ҳудо рӯҳамро бармегарданад ва ҷавоби саломашро медиҳам*».<sup>2</sup> Ба ин бовар, ки дуруду саломҳои ў ба он Ҳазрат (с) мерасанд ва паёмбар (с) ўро мешунавад, бар вай салавот фиристад:

*«Ассалому ъалайка ё расулаллоҳи, ассалому ъалайка ё набийяллоҳи, ассалому ъалайка ё сафийяллоҳи, ассалому ъалайка ё ҳабибаллоҳи, ассалому ъалайка ё набийя-р-раҳмати, ассалому ъалайка ё шафиъа-л-уммати, ассалому ъалайка ё сайида-л-мурсалин, ассалому ъалайка ё хотама-н-набийин».*

*«Салом бар ту, эй фиристодай Ҳудо, салом бар ту, эй паёмбари Ҳудо, салом бар ту, эй дўсти самимии Ҳудо, салом бар ту, эй маҳбуби Ҳудо, салом бар ту, эй паёмбари раҳмат, салом бар ту, эй шафоаткунандаи уммат, салом бар ту, эй хочаи фиристодашудагон, салом бар ту, эй хотами паёмбарон».*

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 1195, 1196, 1888, 6588, 7335.

<sup>2</sup> Сунани Абӯдовуд, 2041. Дар ҳадиси дигар мефармояд: «...Қабрамро ба идгоҳ табдил надиҳед ва бар ман салавот фиристед. Салавоти шумо дар ҳар кучое бошед, ба ман мерасад». (Сунани Абӯдовуд, 2042).

Сипас саломи ҳар касеро, ки тавсия кардааст, то аз номи ў бар паёмбар (с) салом бифиристад, ба пешгоҳи Ҳазраташ мерасонад ва мегӯяд: «*Ассалому ъалайка ё расулатлоҳ мин фулон ибни фулон, ясташифшу бика ило раббиқа фашфағ лаҳу ва личамиш-л-муслимин*».

«Салом бар ту, эй расули Худо (с), аз ҷониби фалонӣ. Туро ба сӯи Парвардигорат шафев қарор медиҳад, пас ўро ва низ ҳамаи мусалмононро шафоат кун».

Пас ҳар қадаре, ки метавонад барои худаш, падару мударааш ва барои қасоне, ки аз ў талаби дуъо кардаанд, дуъо бикунад. Ҳамчунин миёни минбари расули Худо (с) ва қабрашон ки яке аз равзаҳо (богҳо)-и ҷаннат ба шумор мөравад, ҳар миқдоре, ки барояш муюссар шавад, намоз бигузорад ва тасбеҳу зикр, истигфор ва шукри Аллоҳ таъолоро зиёд гӯяд ва қӯшиш кунад, ки шабро то рӯз дар он ҷойгоҳи муқаддас бо қироати Қуръон ва санову дуъо бигузаронад.

Вақте шахси мусалмон қасди зиёрати турбати расули акрам (с)-ро дошта бошад, ҳатман зиёрати масциди набавиро низ ният кунад, зоро он яке аз се масциде мебошад, ки ба сӯи он оҳанги раҳил мешавад ва зиёрати он ибодат ба шумор мөравад. Паёмбари акрам (с) мефармояд: «*Рахм-ҳо баста намешаванд, магар ба сӯи се масцид: Ин масциди ман, Масциду-л-ҳаром ва Масциду-л-ақсо*».<sup>1</sup>

Он гоҳ каме он тарафттар рафта, ба Абӯбакри Сиддиқ (р), халифаи расули Худо (с) салом мефиристад. Боз каме он тарафттар рафта, ба халифаи дуюми расули Худо (с) Умарӣ Форуқ (р) низ салом мефиристад.

Баъди фориг шудан аз зиёрати паёмбар (с) мустаҳаб аст ба тарафи қабристони Бақеъ омада, дар ҳакқи наздиқон ва саҳобагони гиромии ҳазрати паёмбар (с) дуъои хайр намояд ва низ мустаҳаб аст қабри шуҳадои ҷангӣ Үхудро зиёрат карда, бигӯяд:

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 1189. Саҳехи Муслим, 3370 (1397)-511.

**«Ассалому ъалайкум бимо сабартум фаниъма ъуқба-дор, саломун ъалайкум дора қавмин мӯъминин ва инно инишоаллоҳ бикум лоҳиқун».**

Ҳамчунин хуб аст аз масциди Қубо, масциди Қиблатайн ва дигар маконҳои муқаддас ва осори таърихие, ки дар он сарзамин вучуд дорад, дидор намояд. Осори боқимонда дар он чо аз таърихи садри ислом ҳатман хотироти поки зиндагонии расули Худо (с) ва рашодатҳои сахобаи киромро дар зеҳни банди мӯъмин зинда месозанд ва ўро ба пайравӣ аз сираи он бузургон ва ҷиддият дар роҳи эҳёи арзишҳои исломӣ ҳидоят мекунанд. Қуръони карим гашту гузор дар рӯи замин ва мушоҳиди осори гузаштагонро дар биноии дил, соҳтани зеҳнияти солим ва ташаккули шахсияти инсон муассир донистааст, он чо ки мефармояд:

**«Оё пас дар (рӯи) замин гашту гузор накарданд, то барояшон дилҳое бошад, ки бо он тааккул намоянд ва гӯшҳое бошад, ки бо он бишунаванд. Зеро дар воқеъ, дидаҳо кӯр намегарданд, валекин он дилҳое, ки дар синаҳост, кӯр меғарданд».<sup>1</sup>**



ФИҚХИ

<sup>1</sup> Сураи Ҳаҷ, 22: 46.

# АҲВОЛИ ШАХСӢ

*Бахши шашум*

## ЗАН ВА ХОНАВОДА ДАР ФАРҲАНГИ И СЛОМ

إِنْ هَذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلّٰتِي

هَيْ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

الصَّالِحَاتِ أَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

«Ин Қуръон, дар ҳақиқат, ба рохи усту  
вор хидоят менамояд ва он мӯъминоне  
ро, ки (амалҳои) солех анҷом медиҳанд,  
ба подоши бузурге мужда медиҳад».

(Сураи Исрӯ, 17: 9).

## Хусусиятҳои низоми ислом

Аз чумлаи бартариятҳои низоми ислом бар қонунҳои башарӣ он аст, ки барои одамӣ каромат ва ҳайсияти инсонии хоссе қоил шуда, ўро боарзиштарин оғаридаи илоҳӣ ва гули сари сабади мавҷудот дар занчираи оғариниш меподнад. Қуръони карим дар ин бора мефармояд: «**Ва дар воқеъ, ба фарзандони одам (навъи башар) каромат бахшидем...**».<sup>1</sup>

Бинобар ин, тамоми арзишҳои имонӣ ва аҳком (қонунҳо)-и шаръӣ, ки фазои зиндагонии инсонро дар бахшҳои гуногун зери пӯшиш қарор додаанд, барои таъмин ва таҳқими пояҳои каромати инсонӣ барномarezӣ шудаанд, чизе, ки дар қонунҳои вазънамудаи дасти башар ба он таваҷҷӯҳе нашудааст.

Дар қонунҳое, ки тавассути чакидаҳои фикри инсон поягузорӣ шудаанд, танҳо таъмини озодиҳои ҷисмӣ ва фароҳам гардиданӣ шароити баҳрамандиҳои моддии инсон бештар мавриди назар қарор гирифтааст. Дар ин марзбандиҳои фикрӣ, ба ҷуз каромати инсон, дигар ҳама чиз ба гунае мавқеяти қонуни худро пайдо намудааст.

Оре, бо номи арзишҳои маънавӣ барномаҳои фарҳангии вучуд доранд, ки на танҳо дар таъмин ва таҳқими пояҳои каромати инсонӣ таъсире надоранд, балки аз назари шаръ комилан бар хилофи шаъну шараф ва каромати инсонии ў мебошанд.

Муҳимтарин бартарии низоми ислом бар қонунҳои башарӣ дар он аст, ки барои ташаккули шаҳсияти инсон ва ба вучуд овардани пойгоҳи устуворе барои ҳифзи каромати ў дар ботини шаҳс тархи ибодатҳо ва барномаи ху-

---

<sup>1</sup> Сураи Исро, 17: 70.

допарастиро пешбинӣ намудааст. Ин барномаи худопарастӣ василаи ивазнозазире дар фароҳам овардани заминаҳои рушди зеҳнӣ, ташаккули шахсияти солим, тазкияи нафс (худсозии инсон), ҳифзи каромати инсон ва парвариши рӯҳиёти нек дар одамӣ мебошад.

Қонунҳои маданий ва гайра дар маҷмӯаи аҳкоми динӣ бар меҳвари каромати инсонӣ ва бар таҳдоби шахсияти худшинос ва худопарастӣ ў барномарезӣ шудаанд ва ин бузургтарин нақси қонунгузориҳои башарӣ мебошад, ки ба ҳеч чизе чои онро пур карда наметавонанд.

Дар кишварҳое, ки бар зидди арзишҳои динӣ, шаъонири исломӣ ва барномаи худопарастии он дар ҷомеа мубориза мебаранд, ин ба он маъност, ки бар зидди каромати инсонӣ, фазилатҳои ахлоқӣ ва ташаккули одамият дар он мубориза мебаранд.

### **Бинои хонавода**

*Хонавода яке аз ҳалқаҳои муҳимми ҷомеа, мактабе барои парварии дурусти шаҳс ва василаи ҳифзи баъо ва идомаи ҳаёт дар рӯи замин аст. Бинобар ин, дини мубини ислом ба бинои хонаводай солим аҳамияти ҷиддие додааст.*

Бо таваҷҷӯҳ ба аҳамияте, ки масоили никоҳ, ширхорагӣ ва талоқ дар ҳаёти иҷтимоӣ ва хонаводагии инсонҳо доранд ва бо дар назардошти ниёзи мубрами мардум ба доштани шинохти воқеӣ ва бардошти дурусте аз аҳкоми шариати ислом дар робита бо ин бахш аз масоили фиқҳӣ ва бо дарки мизони умқнигирию арзёбииҳои дақики до нишварони исломӣ дар баррасии паҳлӯҳои гуногуни ҳаёт бахши шашуми китобро, ки шомили ҷанд мавзӯъ дар заминай бунёди хонавода, ширхорагӣ, талоқ ва масоили му тааллиқ ба онҳо мебошад, ба дунболи панҷ бахши ибодот омода намудем.

Дар ин бахш масоил ва табақабандии аҳком ба сурати фишурда ва ниҳоят кӯтоҳе пешкаши алоқамандон ва

дўстдорони улум ва фарҳанги исломӣ мегардад. Зеро шахсони ҷӯёи донишҳои динӣ ва ташни дарёфти шинохтҳои исломӣ, пас аз ба даст овардани маълумоти муҳтасар ва огоҳҳои муқаддамотӣ (аввалия), метавонанд вориди омӯзишҳои васеътаре гарданд. Ҳамчунин аҳкоми қуллӣ ва табақабандии масоили асосӣ дар заминаи ҳаёти хонаводагӣ аз дидгоҳи ислом ба таври умум дар ин баҳш дарҷ ва баён гардидаанд, ки бо фаро гирифтани ин асосҳо роҳе ба сӯи омӯзиш ва дарёфти масоили гуногуни ин боб кушода мегардад.

Имрӯзҳо танишҳои хонаводагӣ ва пешомадҳои пешгӯйи ношудаи ҳаёти заношӯй дар ҷомеаҳои дунявӣ ва ба ном мутамаддин ба сурати пурсарусадотарин мавзӯи рӯз даромадааст. Дар ҷой-ҷои ин кишварҳо ҳаводиси гӯшҳарош ва мочароҳои ошуфтае назми ҳаёти хонаводагиро аз ҳам пошида, пояҳои тамаддуни дунявӣ ва бе маънавиётро ба ларза даровардааст.

Коршиносони масоили иҷтимоӣ дар ин кишварҳо ба хулосае омадаанд, ки барномаҳои нодурусти чандасраи ҷаҳони Ғарб дар бораи зан ва арзишҳои хонавода ин ҷомеаҳоро ба бӯҳронҳои саҳти хонаводагӣ, фурӯпошии маънавиёт ва аз ҳам гусастани назми оилаҳо рӯ ба рӯ соҳтаст, коре, ки роҳи ҳалле ҷуз бозгашт ба асолати хонавода, барои онҳо надорад.

Донишманди англис Самуэл Смойлес, ки яке аз пешвояни ҷунбиши Британия мебошад, мефармояд: «*Низоме, ки занро ба ғаъолият дар корхонаҳои саноатӣ қашонд, ҳарчанд сарвати бебаҳое барои кишварҳо ба бор овард, vale дар ниҳоят бунёди ҳаёти хонаводагиро фурӯр рехт. Зеро он соҳтори оиласро мавриди ҳамла қарор дод, пояҳои онро фурӯр рехт ва равобити иҷтимоиро аз ҳам гусехт. Ин низом дар натиҷаи рабудани ҳамсар аз канори шавҳар ва фарзандон аз оғӯши модар, ҳеч натиҷаи дигаре ҷуз ба пастӣ қашонидани ахлоқи зан ба бор наовард. Зеро вазифаи асосии зан, пеш аз ҳама, анҷом додани вазифаҳои манзил, ба монанди ба тан-*

*зим даровардани корҳои хона, тарбияи фарзандон, сарфакорӣ дар васоили зиндагӣ ва бартараф намудани дигар эҳтиёҷоти хона мебошад, vale коргоҳҳо ўро аз ҳамаи ин вазоиф ҷудо сохта, хонаҳоро бе сарпаст ва фарзандонро бе парастор боқӣ гузоштааст».*

Коршиноси амрикӣ доктор Эйда Олин дар ин бора мегӯяд: «*Сабаби тамоми бӯҳронҳои оилавӣ дар Амрико ва рози бисёри ҷиноятҳо дар ҷомеа он аст, ки зан ба хотира афзудани даромадҳои оилавӣ хонаро тарк кард. Дар натиҷа даромадҳо зиёд гардидаанд, vale савияи ахлоқ паст шуд*». Ин коршиноси амрикӣ ба тағири бунёдии низоми фаъолияти зан ва бозгашти вай ба оғӯши хонавода фаро хонда, мегармояд: «*Таҷрибаҳо субит намудаанд, ки баргашти зан ба ҳарими хонавода роҳи ягонай начоти насли нав аз ин таназуле мебошад, ки бо суръат дар он пеш меравад*».<sup>1</sup>

Мутаассифона, миллатҳои мусалмон низ бар асари барномаҳои фарҳангии пучрез ва равандҳои арзишзудоии ҳоким бар онҳо, аз ин бемориҳои иҷтимоӣ ва сабук барҷидани бисоти иффат ва покизагии хонавода ба дур намондаанд.

Вале, бо ин ҳама, ҳаҷми вуқӯъи солонаи чунин пешомадҳо дар миёни мардумоне, ки аз сатҳи болои оғоҳиҳои динӣ бархӯрдор ҳастанд ва фарҳангу арзишҳои исломӣ дар он ҷо пойдортаранд, ба маротиб поён мебошад, ки ин худ нишонаи бисёр равшане аз таъсири созандай таълимоти исломӣ дар ҳаёти иҷтимоию хонаводагии онон ба шумор меравад.

Он чи ба сурати харакатҳои сарсарӣ ва тасарруфоти санҷиданошуdae, ки аз ҷониби баъзе мусалмонон сар мезанд, набояд ба унвони тобише аз арзишҳои исломии онон ё дурахшише аз ҷавҳари имон ва ба маънои исломшиносии онҳо пазируфта шаванд, балки ин даста аз му-

<sup>1</sup> Доктор Абдулкарим Зайдон, Ал-муфассал фӣ ахкоми-л-маръати вали-байти-л-муслим. – Ч. 4. – Бейрут, 1417 х. (1997). – С. 309, 310. Минбаъд: Ал-муфассал.

салмонон аз ислом ҷуз ном ва аз андӯхтаҳои фарҳанги исломӣ ҷуз ёди бузургон, ҷизе надоранд.

Ростӣ, боиси сарафкандагист, ки имрӯз мардуми ҷаҳон ба сӯи Мирриху Муштариҷ роҳ қушодаанд ва каронаҳои дурдасти осмони бекаронаро дар ҳоли дарнавардиан ҳастанд, дар асное, ки мусалмон аз дарки оддитарин муқаррароти исломӣ ва шинохти равшантарин дастовардҳои азими тамаддуни ислом очизу ноогоҳ мебошад. Аз ин ҳам хичолатбортар он аст, ки мардуме бо ин ҳол ҳудро ворисони барҳаққи бузургмардони гузаштае медонанд, ки баҳро асрҳо пеш аз дигарон аз қаъри гили сиёҳ то авчи Зуҳал, ба ҳалли тамоми мушкилоти гетӣ даст ёфта буданд.

Аз дидгоҳи ислом меросрасии маънавӣ ва ворисии ормонӣ бар пояи забон ва аз тангнои сулолаҳои қавмию наҷодӣ арзёбӣ нашуда ва як чунин дъявоеро аслан қабул наదорад, балки ислом ворисони ҳақиқӣ ва соҳибони аслии гузаштагони некном, ҳамон посдорони арзишҳои маънавӣ, ҳомиёни андӯхтаҳои фикрию фарҳангӣ ва идомадиҳандагони роҳу масири такомулии онҳоро медонад. Ин во-растагони пӯё, ки дар ҳифзу такмили дастовардҳои гузаштагон марзу банде намешиносанд, ҳамон зубдагон ва ҳимматгумордагони қавму миллатҳои гуногуне ҳастанд, ки дар ҳар давру замоне зухур менамоянд.

Вакте яхудиёну насрониён ин даъворо бардоштанд, ки мо ворисони Иброҳим (ъ) ҳастем ва Иброҳим (ъ) низ яхудӣ ва ё насронӣ буд, Ҳудованд ин пиндор ва тасаввури ҳатои онҳоро ба боди интиқод кашида, меъёри шинохти ворисони ҳақиқиро дар чунин ҳолатҳо барои бандагони мӯъминаш бино мегузорад, он ҷо ки Қуръони карим мефармояд:

إِنَّ أُولَئِنَّا سِ بِإِنْتَرَهِيمَ لِلَّذِينَ أَتَبْعَاهُ وَهَذَا آلَنِيُّ وَالَّذِينَ كَعَمْنُوا

«Бехтарин ва наздиктарини мардум ба Иброҳим ҳамонҳое буданд, ки аз ӯ пайравӣ намуданд ва ин паёмбар – паёмбари ислом – ва қасоне ҳастанд, ки дар қанори ӯ имон

**овардаанд».<sup>1</sup>**

Яхудиён, ки худро дунболай насли Иброҳим (ъ) медонистанд, даъво ва пиндори бебунёди худро аз дидгоҳи наҷодиу қавмӣ матраҳ мекарданд. Насрониён бошанд, маслаки худро дунболай дини поки Иброҳим ба қалам дода, он пиндори эътиқодии худро бо ҳамин биниш шакл баҳшида буданд.

Вале ҳамин ки онҳо аз дини илоҳӣ ва арзишҳои имонии паёмварони худ, ки дунболай дини поки Иброҳим (ъ) ба ҳисоб меоянд, ба бeroҳа афтоданд ва ба таҳрифу (нодурустсозӣ) беранг соҳтани арзишҳои имонӣ ва вожгуна (чаппа) нишон додани таърихи мароҳили гуногуни ҳаёти башарият, аз чумла паёмбарони илоҳӣ даст ба кор шуданд, бо ҳамин аз силки ворисони ҳақиқат ва соҳибони ойини поки иброҳимӣ ҳазф (партофта) гардиданд.




---

<sup>1</sup> Сураи Оли Имрон, 3: 68.

# КИТОБИ НИКОХ

وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ  
أَزْوَاجًا تُشْكِنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَرَكَّلُ قَوْمٌ يَتَفَكَّرُونَ

Яке аз нишонахой (қудрат ва ҳикмати)  
Кудо он аст, ки барои шумо аз худатон  
камсароне офаридааст, то ба сӯи онҳо  
фором гиред ва дар миёни шумо маваддат  
(муҳаббат) ва раҳмат (дилсӯзи)-ро  
ниҳодааст. Албатта, дар ин (кор)  
барои мардуме, ки тафаккур намоянд,  
оятҳои (равшане) вучуд дорад».  
(Сураи Рум, 30: 21).

***Фасли аввал*****ХУЛОСА ВА МОҲИЯТИ НИКОҲ  
АЗ ДИДГОҲИ ИСЛОМ**

Дар мавзӯи никоҳ ё худ бинои заношавҳарӣ дар ҳазо-наи фарҳангӣ ва қонунгузории ислом, ба маҷмӯаи муқар-рапорот ва раҳнамоиҳое бармеҳӯрем, ки пойдевори бинои ҳаёти заношавҳариро аз нахустин лаҳзаҳои шаклгирӣ, ин-тиҳоби куфв (ҳамто)-и муносиб ва ҷуфтӣ шоиста, то мар-ҳалаҳои ниҳоӣ ва сояфкан гардидан гунбади хонавода бар сари зану шавҳар, зери пӯшиш қарор додааст.

Аз ҳамон қадамҳои аввал барои ҳарчи муваффақтар сурат гирифтани интиҳоби ҳамрадиф ва ҳамроҳи ҳаёти хо-наводагӣ ба як силсила меъёрҳое дучор меоем, ки инсон бо риояи онҳо метавонад ҳудро аз пешомадҳои пешғуно-шудае дар амон нигоҳ дорад.

Дар барпо намудан ва ё бастани ақд низ мушаххасот, шартҳо ва бастабандиҳое гузошта шудаанд, ки бе риояи онҳо ақд баста намегардад, ҳамчун сурати доду қабул, ҳузу-ри ду шоҳид ва дар гӯшраси онҳо баргузор гардидан ма-росими доду қабул (акд). Ҳар сурати заношавҳарӣ ва ро-битаҳои пайванддиҳандае, ки берун аз ин муқаррарот ан-ҷом бигирад, фосид ва бепоя мебошад.

Аз як сӯ, шариати ислом ба хотири ғамхорӣ, шинохти ҳассосият ва раҳнамоии лаҳзаҳои бетаҷрибагии ҷавон дар коргоҳи зиндагӣ ва давраи ҳомии фикри инсони тозаво-рид ба арсаи ҳаёти хонаводагӣ, асли сарпарастӣ ва бунёди валигиро бино ниҳодааст, то писару духтарро аз ҳамон даврони хурдсолӣ қадам ба қадам то марҳалаҳои рушди фикрӣ ва расиши балогат зери назорат ва мавриди роҳ-намоӣ қарор диҳанд, то онҳо дар ниҳоят ҳаётдида шуда, барои як бор ҳам бошад, дар баҳри таҷрибаҳои зиндагӣ

шиновар гарданд.

Аз сўи дигар, озодиҳо ва ҳаққи интихоби чуфтро ба-рои писару духтар мавриди таъкид қарор додааст. Писару духтари наврас ва хурдсол, ки ҳанӯз аз зиндагии худ таҷ-рибай кофие наандӯхтаанд, ниёзи домангире ба роҳнамои-ҳо ва назорати лаҳза ба лаҳзаи сарпараст ва валии худ до-ранд ва ҳамин ки ба синни рушду балогат расиданд, дигар ба андозае аз таҷрибай рӯзгор баҳра гирифтаанд. Ин чост, ки ҳаққи интихоби ҳамсар комилан ба худи онҳо интиқол меёбад ва барои валӣ танҳо нақши роҳнамой ва насиҳат бοқӣ мемонад, на ҳаққи тасмимгирӣ.

Вале бо бардоштани қадами дигаре, ки қамар бастан ба ҳаёти заношавҳарӣ аст, дигар зан шавҳардида ва дорои таҷрибай кофӣ ба шумор меояд ва валӣ дар интихоби вай ҳаққи эътирозе ҳам надорад.

Агар ҳуқуқи тасмимгирӣ ва сарпарастӣ барои писару духтари хурдсол, умуман, аз салоҳиятҳои валӣ ба шумор ояд, ки аз маҳдудтар будани ихтиёроти амалии онҳо то ан-дозае хабар медиҳад, пас аз расидан ба синни балогат ва рушди фикрӣ, ҳуқуқи валӣ ҳарчи костатар ва ихтиёроту салоҳиятҳои писару духтар пурра мегарданд. Вале пас аз ин ҳам ҳаққи роҳнамой ва насиҳат барои валӣ маҳфуз ме-монаад, то дар сурати ба фиреб афтодани духтару писар дар интихоби ҳамрадифи шоиста ва куфви ҳамсанг, ба кӯмак ва ислоҳи онҳо бархезад.

Дар бораи маҳр низ ислом роҳи ҳарчи муносибтар ва фарогири ҳолатҳои факру бенавоӣ ва дороию бениёзии та-бақаҳои гуногуни мардумро пешкаш намудааст. Барои ду-руст гардидан ва ҷанбаи шаръӣ пайдо кардани ақди зано-шавҳарӣ камтарин миқдори маҳрро, ба ҳаҷми даҳ дирҳам, муайян намуда, барои ҳадди болои он марзе муайян на-кардааст.

Даҳ дирҳам (пули нуқра) аз ҷиҳати вазн ба ҳафт мис-қол ва аз назари ифодаи ҳаҷми дороии шахс дар субути ҳукми фарзияти закот ва дигар пардохтҳои молӣ дар сад-

ри ислом ба як мисқол тилло (бештар аз чаҳор грамм) ба-  
робар буд.<sup>1</sup> Ин микдор поёнтарин меъёри тавоной ва мар-  
зи кудрати эҷоди як хонаводаи фақиронаро нишон меди-  
ҳад. Ва дар сурате ки шахсе ба андозаи чаҳор-панҷ грамм  
тилло пулу дороӣ надошта бошад, дар ҳақиқат, чунин ода-  
ме поёнтар аз марзи факру тангдастӣ ба сар мебарад.

Дар он ҳолат инсон на ба додани маҳр ва на ба баро-  
вардани ниёзҳои зиндагӣ (нафақа) қодир мебошад. Иқдом  
ба бинои хонавода бо чунин дasti тиҳӣ на танҳо мушкил-  
офарин аст, балки худ, нашнохтан ва сарфаҳм нарафтан  
ба моҳияти зиндагӣ ба шумор меравад. Ҳудованд дар ин  
бора мефармояд:

وَلَيْسَتْعِفُ اللَّذِينَ لَا يَحْدُونَ بِكَاحًا حَتَّىٰ يُغَنِّمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

**«Онҳое, ки имконоти издивочро надоранд, бояд, то он  
замоне ки Худо онҳоро аз фазли худ бениёз гардонад, иф-  
фат ва покдоманий намоянд».<sup>2</sup>**

Ҳамин аст, ки бархе аз имомони фиқҳӣ ва донишварони  
исломӣ аввал сару сомон бахшидан ба вазъи зиндагӣ ва си-  
пас бунёди хонаводаро тавсия намудаанд.<sup>3</sup>

Аз дигар ҷониб, ислом ҳарчанд барои ҳадди болои  
маҳр дар ҳолати рафоҳияту бениёзӣ марзе таъйин накар-  
дааст, vale аз фармоишоти паёмбари ислом (с) ва равиши  
амалии бузургони пешин бармеояд, ки ислом ҳамчунин бо  
гаронмаҳрӣ рӯи хуше надорад, зеро он (гаронмаҳрӣ), маҳ-

<sup>1</sup> Дар садри ислом арзиши даҳ дирҳам (пули нуқрагӣ) ба як мисқол  
тилло ба-робар буд. Бинобар ин, аҳком ва пардохтҳои молӣ бо яке аз ин  
ду нақдина муайян соҳта мешуд. Вале баъдҳо арзиши нуқра поён рафт.

<sup>2</sup> Сураи Нур, 24: 33.

<sup>3</sup> Имом Абӯҳанифа (рҳ) дар зимни тавсияҳо ва насиҳатҳо, ки хитоб  
ба бузургтарин шогирд ва ёри худ Абӯюсуф – Яъқуб ибни Иброҳим –  
фармудааст, мегӯяд: «Пеш аз таъмини заруриёти зиндагӣ ва мояҳточи  
зан издивоҷ накун. Аввал, илм биомӯз, дуюм, худро аз назари молӣ таъ-  
мин намо ва он гоҳ издивоҷ кун». (Фаридун Сипарӣ, Пажӯҳише дар бо-  
раи имомони аҳли суннат. – С. 23. – Санандач, 1380 ш. (2001)).

румият ва ачзи наслҳои чавони ҳар миллатеро аз бунёди ороми хонавода ва ҳаёти заношавҳарӣ дар пай дорад.

Паёмбари Худо (с) мефармояд: «*Бобаракаттарин ва ё беҳттарин занон ҳамон заноне мебошанд, ки маҳрашон камтар бошад*».<sup>1</sup>

Аз назари шариати ислом бурузи (рӯй додан) бисёре аз мушкилоти ҳалнопазири иҷтимоӣ, фасод ва таназзули ахлоқӣ ва дар ниҳоят, таназзули маънавию фарҳангии ҷомеа аз ҳамин вазъи ошуфтаи ҷисмонӣ ва равонии наслҳои чавон сарчашма мегирад.

Қуръони карим се ҷиз: оромиш, муҳаббат ва дилсӯзиро муҳимтарин фалсафаи ҳаёти заношавҳарӣ ва асоси тамоми хушиҳо дар зиндагии хонаводагӣ мегӯяд. Ҷӣ тавре дар ояти 21-уми сурай Рум меҳонем, яке аз нишонаҳои қудрат ва осори ҳикмати Парвардигор дар оғариниши ҷинси зан он аст, ки мард бо ҳамзистӣ дар канори вай ороимиши ҳамаҷонибаи худро пайдо намояд ва барои таҳаққуқи ормонҳои зиндагӣ дар ҳаёти якҷояи онҳо Ҳудованд дар миёнашон муҳаббат ва дилсӯзиро ниҳодааст.

Пас таҳаққуқ ёфтани ин се ҷиз: оромиш, муҳаббат ва дилсӯзӣ дар зиндагонии муштараки зану шавҳар муҳимтарин ҳадафи бинои хонавода аз дидгоҳи Қуръон мебошад. Бинобар ин, бар фазои хонавода ва ҳаёти оиласвии зану шавҳаре ин се ҷиз сояафкан набошад, умуман, дар он муҳимтарин ҳадафи бинои хонавода таҳаққуқ наёftааст ва дар он муҳит рӯй додани ҳар ноҳушие аз имкон дур нест.

وَمِنْ إِيمَانِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَرَکَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>1</sup> Саҳехи Ибни Ҳиббон, 4034. – Ч. 9. – С. 342; Мустадраки Ҳоким, 2732. – Ч. 2. – С. 194. Ҳоким онро саҳех ва бар шарти Муслим гуфтааст. Сунани Куброи Байҳақӣ, 14705. – Ч. 11. – С. 10; Мӯъчаму-л-қабир, 11100, 11101. – Ч. 11. – С. 65.

**«Ва яке аз нишонаҳои (кудрат ва осори хикмати) Худон аст, ки барои шумо аз худатон ҳамсароне оғарид, то ба сӯи онҳо ором гиред ва дар миёни шумо маваддат ва раҳмате ниҳода. Албатта, дар ин (кор) барои мардуме, ки тафаккур намоянд, оятҳои (равшане) вуҷуд дорад».<sup>1</sup>**

Барои ба даст овардани ин маънои зиндагӣ ва ҳадафи бинои оила бояд ба тамоми муқаррароти ҳуқуқӣ, меъёрҳои ахлоқӣ ва тавсияҳои шариат дар ин бора амалан таваҷҷӯҳ дод.

### Издивоҷ дар Қуръони карим

Худованди мутаъол тамоми мавҷудоти олам ва навъҳои ҳастӣ, аз ҷумла инсонро ҷуфт ва ба сурати ду ҷинси нарина ва модина оғарида, афзоиши насл, шароити бақои навъ ва имтидоди сулолаи онҳоро аз ҷиҳати биологӣ ва физиологӣ ба тарики омезиши ҷинсӣ, васлати таносулии ҷинси нарина ва модина бо якдигар ва бордоршавӣ аз ин роҳ пешбинӣ ва муқаррар намудааст. Пас барои роҳандозӣ ва таъмини фаъолияти ин механизм дар фитрат ва вучуди онҳо гаризаи ҷинсӣ ва майл ба ҷониби муқобилро ниҳодааст. Қуръони карим дар ин бора мефармояд: «Оғаридгори осмонҳо ва замин аст, барои шумо аз ҷинси худатон ҳамсароне гардонида ва аз ҷаҳорпоён (низ) ҷуфтҳо оғаридааст, ки ба ин восита шуморо бисёр мегардонад ва (наслатонро) афзоиш медиҳад...».<sup>2</sup>

Вақте Худованд оғариниши инсон ва заминай афзоиши насли ўро ба ин тарик пешбинӣ ва тадбир намуда, пас ҳатман барои пешгирӣ аз сӯи истифодаи гаризаи ҷинсӣ ва аз инҳироф дар баровардани майлҳои шаҳвонӣ роҳи дурустӣ таъмини ниёзҳои фитрӣ ва баровардани майлҳои ҷинсиро дар ҷорҷӯбаи муқаррароти шаръ пешбинӣ намуда, издивоҷ ва бинои хонаводаро барои он тадорук дидаст.

<sup>1</sup> Сураи Рум, 30: 21.

<sup>2</sup> Сураи Шӯро, 42: 11.

Дини мубини ислом бо таваҷҷӯҳ ба ин ниёзи фитрии инсон ва ба манзури таъмини дигар ҳадафҳои олие, ки барои шахсияти инсон ва ҷомеа дар назар дорад, бо равишҳои гуногуне ба бинои хонавода ва барпо намудани оила тарғиб намудааст. Қуръони карим мефармояд: «**Мардони безан ва бевазанони худро ба никоҳ бароред ва ғуломон ва қанизони солехи худро (низ). Агар онҳо фақиру бенаво бошанд, Худо онҳоро аз фазли худ бениёз мегардонад. Ва Худо кушодафазлу доно аст**».<sup>1</sup>

Чӣ тавре мушоҳида мешавад, Ҳудованд дар ин оят ба шахсе, ки ба бинои хонавода иқдом менамояд, ваъдаи бениёзӣ, гино ва кушодани дарҳои фазли худро медиҳад ва ўро аз фақр мераҳонад. Аз Ибни Масъуд (р) ривоят шудааст, ки фармуд: «*Боӣ ва молу сарватро дар никоҳ биҷӯед*» ва ояти каримаро тиловат намуд.<sup>2</sup>

Ҳудованд дар ҷои дигар бо ёдоварӣ аз паёмбарони баргузидаи худ ба расули акрам (с) ҳабар медиҳад, ки барои онҳо низ ҳамсар ва фарзанд ато кардааст ва аз ин тарик бандагони мӯъминро ба никоҳ ва бинои хонавода ташвиқ менамояд, он ҷо ки мефармояд: «**Ва дар ҳақиқат, пеш аз ту расулоне фиристодаем ва барои онҳо ҳамсарон ва зуррий ато намудаем...**».<sup>3</sup>

Дар ояти 74-уми сураи Фурқон дар зимни баёни сифатҳои ситудаи бандагони солех ба яке аз он сифатҳо ишора менамояд ва гӯшае аз ҳаёти онҳоро барои мо васф мекунад, ки онҳо бо қалимоти пурмӯҳтавое бораи ҳамсарон ва фарзандонашон дуъо мекунанд, он ҷо ки мефармояд: «...ва онҳое, ки мегӯянд: **Парвардигоро! Барои мо аз ҳамсарон ва фарзандонамон нури ҷашм ва хушнудие ато фармо ва моро пешвои муттақиён гардон!**».

<sup>1</sup> Сураи Нур, 24: 32.

<sup>2</sup> Тафсири Табарӣ. – Ҷ. 7. – С. 6040; Тафсири Куртубӣ. – Ҷ. 6, ҷузъи 12. – С. 220.

<sup>3</sup> Сураи Раъд, 13: 38.

Дар оятҳои 23-24 сурай Раъд манзараи даромадани аҳли имон ва салоҳро ба ҷанноти адн, дар ҳоле ки падарон, ҳамсарон ва фарзандони некашон дар канори онҳо ба биҳишт медароянд, васф менамояд ва мефармояд: «**Ба биҳишти ҷовидона медароянд ва падарон, ҳамсарон ва фарзандони солеҳашон низ ва фариштагон аз тамоми дарҳо (-и биҳишт) бар эшон ворид шуда, (ба шодбоши ин комгории азим ба онҳо мегӯянд) салом бар шумо бо ончи сабр намудед! Пас чӣ зебо ва хуб аст сарои охират!**».

### Издивоҷ дар суннати набавӣ

Дар суннати набавӣ низ бо шеваҳои гуногуне ба издивоҷ ва бинои хонавода ташвиқ шудааст, то ҷое, ки расули акрам (с) ҳамбистарӣ ва наздикий бо ҳамсари шаръиро ибодат ва мӯчиби аҷру савоб гуфтааст. Ривоят шудааст, ки мардуме гуфтанд: Эй расули Ҳудо! Аҳли дусур (молу сарват) аҷру савобро ба даст оварданд: ҳамон гуна ки мо нағоз мегузорем, нағоз меҳонанд, ҷӣ тавре рӯза мегиррем, рӯза медоранд ва (илова бар ин) молҳои зоид аз ниёзҳои зиндағиашонро садақа мекунанд. Фармуд: «Оё ҷунин несст, ки Ҳудо барои шумо низ ҷизе додааст, ки онро садақа намоед? Дар ҳар тасбехе садақа аст, ҳар тақбирае садақа аст, ҳар ҳамде садақа аст, ҳар таҳлил (Ло илоҳа иллаллоҳ)-е садақа аст, амири ба маъруф садақа аст, наҳии аз мункар садақа аст (ва ҳатто) дар бузъ (баровардани ниёни ҷинсӣ)-и ҳар қадоми шумо садақа аст». Гуфтанд: Эй расули Ҳудо! Оё қасе аз мо шаҳвати ҳудро бароварда созад, дар он барояши аҷр аст? Фармуд: «Бигӯед, ки агар онро дар ҳароме мегузошт, оё бар вай гуноҳе буд? Пас ҳамчунин вақте онро дар ҳалол бигузорад, барояш аҷр аст».<sup>1</sup>

Паёмбари акрам (с) боз фармуда: «*Никоҳ аз ҷумлаи суннатҳои ман аст ва қасе ба суннати ман амал нанамояд,*

<sup>1</sup> Саҳехи Муслим, 2326 (1006)-52.

**аз ҷумлаи умматони ман нест».<sup>1</sup>**

Яъне барои баровардани ниёзҳои фитрӣ ва хостаҳои табиии инсон паёмбар (с) роҳи машрӯъ ва мутаодилеро по-ягузорӣ намудааст, ки башариятро ҳам аз васвасаҳои гӯшанишинӣ, зиёнҳои гуногунҷанбаи ҳаёти бехонавода ва вахшатҳои танҳоӣ раҳо месозад ва ҳам аз ҳар гуна беиффатӣ, тардоманий ва лаззатҷӯҳои номашрӯъ нигаҳ медорад.

Пас касе дар бароварда соҳтани ниёзҳои фитрӣ ва майлҳои ҷисмонию нафсонии худ аз равиши мӯътадил ва дурусти паёмбари акрам (с) пайравӣ нанамояд ва ё бо паймудани маслакҳои хилофи фитрат, аз посуҳи мусбат ба ин ҷанбаи ҳаёти инсон ҷашнпӯшӣ намояд, чунин инсоне аз роҳи дуруст ва суннати зебое, ки он Ҳазрат (с) бино ниҳодааст, берун ва бенасиб мондааст.

Ҳамзамон расули акрам (с) аз танҳо зистан ва канорагирӣ аз издивоҷ нахӣ намудааст. Аз Самура (р) ривоят шудааст, ки: «*Паёмбар (с) аз табаттул (безаний ва танҳоӣ) нахӣ намудааст*» ва ровии ҳадис, Қатода: «**Ва дар ҳақиқат, пеш аз ту паёмбароне фиристодем ва барои онҳо ҳамсарон ва насле гардонидем**» (ояти 38-уми сурай Раъд)-ро тиловат кард».<sup>2</sup> Яъне издивоҷ яке аз суннатҳои паёмбарон мебошад.<sup>3</sup>

Ҳазрати паёмбар (с) дар яке аз фармоишоти дигари худ ба нуктаи муҳимме ишора фармудааст: «**Шаҳсе, ки**

<sup>1</sup> Сунани Ибни Моча, 1846. Дар Саҳехи Бухорӣ дар зимни ҳадиси муғассале омадааст: «...**Ва ман бо занон издивоҷ менамоям. Пас касе аз суннати ман рӯй гардонад, аз (уммати) ман нест**». (Саҳехи Бухорӣ, 5063).

Ба ин маъно ҳадисҳои дигаре низ аз паёмбар (с) ворид шудааст. Аз ҷумла, мефармояд: «**Касе аз суннати ман пайравӣ намояд, аз ман аст ва никоҳ яке аз суннатҳои ман аст**». (Мусаннафи Абдуరраззок, 10379. – Ч. 6. – С. 169). Ҳамчунин мефармояд: «**Касе фитрат (роҳ)-и маро дӯст дорад, аз суннати ман пайравӣ намояд ва яке аз суннатҳои ман никоҳ мебошад**». (Мусаннафи Абдуరраззок, 10378. – Ч. 6. – С. 169; Сунани Куброни Байҳақӣ, 13736. – Ч. 10. – С. 235).

<sup>2</sup> Сунани Тирмизӣ, 1082 Сунани Насой, 3214; Сунани Ибни Моча, 1849.

<sup>3</sup> Дар ривояте омадааст, ки: «Чор ҷиз аз суннати паёмбарон мебошад: ҳаё, хушибӯй задан, мисвок кардан ва никоҳ». (Сунани Тирмизӣ, 1080).

*издивоҷ менамояд, аз се ду ҳиссаи дини худро дар амони Худованد даровардааст».<sup>1</sup>* Зеро аз як ҷониб, ҳадафи асосии издивоҷ ҳифзу нигоҳдории иффат ва покдомани марду зани мусалмон аст ва аз ҷониби дигар, ба вуҷуд омадани фарзандон ва насли солех мебошад. Чунончи, паёмбари ислом (с) мефармояд: «*Издивоҷ намоед, то насли мусалмон зиёд шавад, зеро рӯзи қиёмат ба бисёрии умматонам ифтихор хоҳам кард».*<sup>2</sup>

Ҳифзи иффат ва покдомани мардум, ки яке аз муҳимтарин мақсадҳои қонунгузорӣ дар ислом аст, бо бунёди оила ва дар оғӯши гарми хонавода таъмин мегардад. Куръони карим мефармояд:

**فُلِ إِنَّمَا حَرَمَ رَبِّ الْفَوْحَشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ**

**«Бигӯ: Парвардигорам тамоми зиштиҳо (ва бебандубориҳо)-ро, чи ошкор бошанд, чи пинҳон, ҳаром гардонидаст...».**<sup>3</sup>

Издивоҷ ва бунёди хонавода дар шароити одӣ ва дар ҳолати эътидоли майлҳои шахвонӣ дар инсон низ аз пардохтан ба ибодатҳои нафлӣ афзal аст. Гузаштагони солеҳи уммат ба барпо намудани оила ҳамеша ташвиқ намуда, тарки издивоҷро бад медианд. Ҳатто аз имом Шофеъӣ (рҳ) ривоят шуда, ки фармуд: «*Танҳоӣ ва гурбат дар ҳеч чизе аз амри ислом набуда ва касе ба тарки издивоҷ фаро хонад, во-қеан ҳам, ба сӯи гайри ислом даъват намудааст».*<sup>4</sup>

Дар сурате марду зан дар кори издивоҷ саҳлангорӣ намоянд, имкон дорад – Худо накунад – муртакиби амали

<sup>1</sup> Дар ривояти дигар омадааст: «*Касе издивоҷ намојд, нисфи имонашро комил гардонидааст, пас дар нисфи дигараи Худоро тақво намојд*». (Мӯъчаму-л-авсат, 7647, 8794. Ҷ. 7, 8. – С. 382, 394). Яъне издивоҷ кардан бандаро дар ҳифзи иффат ва комил гардидан имонаш кӯмак менамояд.

<sup>2</sup> Сунани Абӯдовуд, 2050; Сунани Насой, 3228; Сунани Ибни Моча, 1846; Саҳехи Ибни Ҳиббон, 4028., Ҷ. 9. – С. 338; Мустадраки Ҳоким, 2685. Ҷ. 2, с. 176.

<sup>3</sup> Сураи Аъроф, 7: 33.

<sup>4</sup> Алфиксу-л-ханафӣ фӣ савбихи-л-ҷадид. – Ҷ. 2. – С. 36.

қабеҳи зино шаванд ва меваи умри худро барбод диханд ва дигар пардаи ифғат дарида ҳоҳад шуд.

Донишмандони файриисломӣ пас аз қарнҳо мутолиаву талош ва ҷашидани талхтарин самароти бебандубориу фаҳшо дар ҷомеаҳои ба истилоҳ мутамаддини худ, имрӯзҳо эъчози (мӯъчиза будани) фармоиши пайдамиҳи акрам (с)-ро, ки фармуд: «*Амали зино баракатро аз умр мебараад*»,<sup>1</sup> пай бурдаанд. Зоро шахси зинокор илова бар ҷашидани таъми мучозоти (ҷазо) шаръӣ, дар ҳолати даст задан ба амали зишти зино имони худро аз даст медиҳад ва дар он ҳолат имон аз дилаш ҳориҷ мегардад.<sup>2</sup>

Ҳамчунин, бар касе пӯшида нест, ки шахсони зинокор гирифтори бемориҳои гуногуне мешаванд, ки ин ҳамон рафтани баракат аз умри онҳо аст. Агар ҷанд рӯзе ҳам зинда бошанд, зиндагияшон бадтар ва фалокатбортар аз марг аст ва бешак, рӯзи қиёмат дар пешгоҳи Парвардиго-рашон рӯсиёҳ ҳоҳанд буд.

Ҷомеае, ки дар он танғурушигу фаҳшо ва ҳар гуна тардоманий ривоҷ меёбад, бемориҳои сирояткунанда ва дармоннопазир дар он зиёд мегарданд. Ҳар гуна вабоҳо ва вирусҳои ҳалокатовар ҳаёти солими ҷомеаро мавриди таҳдид қарор медиҳад. Ҳамчунин, дар чунин ҷомеаҳо наслҳои машкук, фарзандони бенасаб ва хонаводаҳои беасл арзи вучуд менамоянд. Ин падидай номатлуб боиси пайдоиши инсонҳои мизочан ва рӯҳан номунаодил мегардад ва ҳатари беасл ва ё бадасл будан ояндаи он миллатро таҳдид менамояд. Ҳудованд дар ояти 32-юми сурай «Исрӯ» мефармояд: «**Ба зино наздик нагардед, ки он фоҳиша (тардоманий) ва роҳи бад (ва зиёнбор)-ест**».

<sup>1</sup> Матни ҳадисро дар қитобҳои ҳадисе, ки дар дастрасам қарор доштанд, пайдо накардам.

<sup>2</sup> Ишора ба ҳадисе мебошад, ки пайдамиҳи (с) дар он мефармояд: «*Банд, дар ҳоле зино меқунад, даст ба он намезанад ва ў мӯъмин бошад...*». (Саҳехи Бухорӣ, 2475, 5578, 6772, 6809, 6810; Саҳехи Муслим, 200 (57)-100, 201 (...)-104; Сунани Ибни Моча, 3936.

Расули Худо (с) дар ҳадиси дигаре мефармояд: «*Фоҳшиша ва бебандуборӣ дар миёни ҳеч қавме зоҳир нагардида ва ба таври ошкор ба он даст назадаанд, магар ин ки онҳо ба навъҳои тоъун (вабоҳо) ва бемориҳое гирифтор мегарданд, ки дар пешиниён ва гузаштагони онҳо мушиҳида нашуда буданд*».<sup>1</sup>

Лозим ба ёдоварист, ки мавзӯъҳои никоҳ, талоқ, идда, нафақа, мерос ва гайра бахши ахволи шахсии қонуни маданий исломро ташкил медиҳанд.

### Фоидаҳои никоҳ

Худованд мефармояд:

وَمِنْ أَيَّتَهُمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أُرْوَجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
 وَجَعَلَ بَيْتَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَسْتِرِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>1</sup> Сунани Ибни Моча, 40194; Шуъабу-л-имон, 3314. – Ч. 3. – С. 196, 10550. – Ч. 7. – С. 351; Мӯъчаму-л-авсат, 4671. – Ч. 5. – С. 133.

Ҳадиси мазкур аз роҳҳо ва бо ибораҳои дигаре низ ривоят шудааст. Аз чумла, дар «Мустадраки Ҳоким» ва «Мӯъчаму-л-кабир» омадааст: «*Вақте зинокорӣ ва рибоҳорӣ дар шаҳре (ва дар миёни қавме) зоҳир шаванд, азоби Ҳудоро бар худ фуруд овардаанд*». (Мустадраки Ҳоким, 2308. – Ч. 2. – С. 339; Мӯъчаму-л-кабир, 460. – Ч. 1. – С. 178). Дар ривояти дигар омадааст: «*Фоҳшиша ва танfurӯshӣ дар миёни мардуме зоҳир намешавад, магар ин ки Ҳудованд маргу мирро бар онҳо мусаллат менамояд*». (Мустадраки Ҳоким, 2623. – Ч. 2. – С. 461; Сунани Куброи Байҳақӣ, 6490, 6491. – Ч. 5. – С. 157. 19364. – Ч. 14. – С. 106).

Пешгӯии паёмбари ислом (с) имрӯз воқеъиятест, ки чомеаи ҷаҳонӣ дар он басар мебарад. Дар натиҷаи густариши мавчи бебандубориҳои ҷинсӣ ва фасоди ахлоқӣ дар бештар аз ним асри гузашта бемориҳои вогир ва дармоннозазире, ба монанди ВИЧ СПИД, сифилис ва гайра дар ҷаҳон бо суръат дар ҳоли паҳншавӣ мебошанд ва ҳамарӯза ҳазорон одамро ба коми марғ фурӯ мебаранд. Дар ҷаҳон имрӯз наздик ба панҷоҳ миллион нафар гирифтари бемории СПИД ба қайд гирифта шудааст, ки мудҳиштарин вабои аср ба шумор меравад.

**«Яке аз нишонаҳои (құдрат ва осори ҳикмати) Худо-  
ванд он аст, ки аз навъи худатон барои шумо ҳамсароне  
оғаридааст, то дар канори онҳо сукунат ва оромиш пайдо  
кунед ва дар миёнатон дўстию (мухаббат) ва (дилсўзию)  
раҳмат ба вучуд овардааст».<sup>1</sup>**

Ҳикматҳои маънавӣ, равонӣ ва иҷтимоии никоҳ зиёд мебошанд. Аз ҷумла никоҳ:

**а)** Заминаи бақо ва идомаи насли одамро фароҳам месозад.

**б)** Ниёзи фитрӣ ва майли табиии марду занро барои баровардан ва ишбоя (сер намудан)-и гаризаҳо ва майлҳои ҷисмии яқдигар аз роҳи машрӯй посух медиҳад.

**в)** Ҳамкорӣ ва шиноҳти масъулияти зану мардро барои нигахдорӣ ва тарбияи фарзандон ба вучуд меоварад.

**г)** Равобити миёни марду зан, бар асоси риояи ҳуқуқ ва анҷоми масъулият дар чаҳорҷӯбай се асли: «оромиши», «дўстӣ» ва «дилсўзӣ» ва ё ба таъбири Қуръон «сукунат, ма-  
ваддат ва раҳмат» танзим мешаванд.

**д)** Дар инсон эҳсоси масъулият ва талошу пӯёй дар роҳи таъмини заминаҳои рафоҳияти зиндагӣ барои хона-  
вода ба вучуд меоварад ва пояҳои шаҳсияти иҷтимоии ӯро таҳқим мебахшад. Ҳулоса, хонавода барои парвариши ҷан-  
баҳои гуногуни шаҳсияти фард мактаби амалий ва сайқалди-  
ҳандай зарфиятҳои фитрии ӯ мебошад.

**ж)** Хонавода зинаи болотар ва пайванди миёнаи фард ва ҷомеа мебошад. Бинобар ин, ворид шудан ба ҳаёти оиласӣ рӯҳиёти иҷтимоӣ ва таҷрибаи муошират бо мар-  
думро амалан дар шаҳсияти ӯ тақвият мебахшад.

---

<sup>1</sup> Сураи Рум, 30: 21.

## Ҳолатҳои издивоҷ

Издивоҷ ва хонадор шудан се ҳолат дорад:

**1.** Ҳолате аст, ки издивоҷ кардани шахс дар он воҷиб ва зарур мебошад. Ин дар вақти саҳт бедор шудани майлҳои шаҳвонӣ ва гаризаҳои ҷисмии вай ба ҷинси мӯкобил мебошад. Зеро дар ин ҳолат, агар издивоҷ нанамояд, ба яқин, ангезаҳои бедоргаштаи шаҳвонӣ ӯро ба ҳаром ва зино гирифтор мегардонанд. Издивоҷ кардан дар ин ҳолат воҷиб мебошад ва он ҳам ба шарте имкони барпо намудани оилаэро аз лиҳози иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дошта бошад.

Дар ҷунин ҳолат бояд аз ба дӯш гирифтани бори зиндагӣ, мушкилоти ҳаёти хонаводагӣ, ва шароити саҳти иқтисодӣ наҳаросад, зеро барпо намудани оила ҳамон гуна ки барои худи шахс дар ин марҳала зарур аст, гоҳо барои кишвар ва миллат низ аҳамияти демографӣ<sup>1</sup> дошта, дар таъйини сарнавишти наслҳои баъдӣ ва ҳифзи генофонди миллӣ нақши муассире мебозад ва Ҳудованҷ ӯро дар ҷунин ҳолат мададгор аст. Паёмбари акрам (с) мефармояд: «*Кӯмаки се гурӯҳи одамон бар Ҳудованҷ ҳақ аст: а) мукотабе, ки адои зимиҳи ҳудро меҳоҳад, б) барпокунандаи оилае, ки афоғу покиро аз он мечӯяд, в) мӯҷоҳиди дар роҳи Ҳудои таъоло.*»<sup>2</sup>

**2.** Дар шароити табиӣ ва дар ҳолати эътидоли ангезаҳои шаҳвонӣ ва майлҳои ҷисмӣ дар инсон, вақте заминаҳои бунёди хонавода фароҳам бошанд, издивоҷ кардан суннати муаккада аст.

**3.** Дар сурате шахс барои бинои хонавода ва ба дӯш гирифтани бори масъулияти зиндагӣ омода набошад ва бо гумони ғолиб бидонад, ки наметавонад ҳадафҳои бинои

<sup>1</sup> Демография яке аз соҳаҳои илми статистика (оморшиносӣ) буда, таркиби ҷойгиршавӣ, шумора, ҳаҷми афзоиш ва дигар ҳолатҳои аҳолиро меомӯзад.

<sup>2</sup> Сунани Тирмизӣ, 1655; Сунани Насоӣ, 3120, 3218; Сунани Ибни Моча, 2518.

хонаводаро барои худ ва ҳамсара什 таҳаққуқ бахшад ва ё ин, ки издивоҷ сабаби ҷавру зулми ҳамсара什 ва поймол намудани ҳуқуқҳои яқдигар мегардад, дар ин ҳолатҳо издивоҷ барои вай макрӯҳи таҳримӣ мебошад.

Вале агар ба сар задани ин вазъ – ҷавру ҷафои зан ва сар задани ҳар гуна рафтори хилофи шаръӣ – яқин ва ба таври қатъӣ бовар дошта бошад, пас издивоҷ бар вай ҳаром мебошад.



ФИҚҲӢСЛОМӢ

## *Фасли дуюм*

### ШАРТҲО ВА РУКНИ НИКОҲ

**1. Ҳузур ва иҷозати валий:** Зану марде, ки ҳанӯз аз валий ва сарпараст бениёз нагашта бошанд, яъне аз назари хурдсолӣ ва ё норасоии фикрӣ (ноқисулақлӣ) ҳанӯз ҳукуқи мустақилона зистан ва дигар салоҳиятҳои ҳукуқии худро соҳиб нагашта бошанд, иҷозат ва ҳузури валий ва сарпарасти онҳо барои дуруст гардидани ақди никоҳ шарт ва зарурӣ мебошад. Паёмбари Худо (с) мефармояд: «*Никоҳ дуруст намегардад, магар бо иҷозат ва ҳузури валий*».<sup>1</sup>

Аз назари чумхури ахли суннат иҷозати валий ва сарпараст ҳатто барои дуруст гардидани никоҳи зани болига низ шарт дониста шудааст, зоро расули Худо (с) дар ҳадисе фармудааст: «*Кадом зане бе иҷозати валии ҳуд ба никоҳ (шавҳар) барояд, никоҳи вай ботил аст, ботил аст, ботил аст ...*».<sup>2</sup>

Вале машоихи мазҳаби ҳанафӣ бо истинод ба оятҳои Қуръони карим дар ин бора ва ба маҷмӯаи осоре, ки дар ин замина ривоят шудаанд, ин ҳадис ва иршоди набавиро бар аҳамияти иҷозат ва ҳузури валии зан дар ақди никоҳ ҳамл намудаанд, на ҳамчун шарте, ки никоҳ бе он дуруст нагардад. Бинобар ин, ақди никоҳи зани болигаро бе иҷозати сарпарасташ ҷоиз дониста ва дар айни ҳол агар зан ба ноҳамшаъне ақд баста бошад, ҳаққи даҳолат ва фасхи никоҳро барои валияш қоил шудаанд.

<sup>1</sup> Сунани Абӯдовуд, 2085; Сунани Тирмизӣ, 1101; Сунани Ибни Моча, 1881.

<sup>2</sup> Сунани Абӯдовуд, 2083, 2084; Сунани Тирмизӣ, 1102; Саҳехи Ибни Ҳиббон, 4062. – С. 705.

**2. Ҳузури ду шоҳид:** Дар маросими ақд ҳузури ҳадди ақал ду нафар шоҳид шарт аст.<sup>1</sup> Шоҳидҳо низ бояд дорони хусусиятҳо ва шартҳои зерин бошанд, то шаҳодати онҳо пазишуфта шавад:

**а)** Шумораи онҳо – ду нафар мард ва ё як мард ва ду зан бошад.

**б)** Мусалмон бошанд.

**в)** Оқил ва болиг бошанд.

**г)** Озод бошанд.

**д)** Одил ва парҳезгор бошанд.

Меъёри адолати шахс аз назари шаръ он аст, ки аз гуноҳони кабира ба куллӣ дурӣ намояд ва гуноҳони сафи-раро низ аксаран анҷом надиҳад. Бинобар ин, аз назари чумхури аҳли суннат шаҳодат (гувоҳӣ)-и одамони фосик: зинокор, шаробхор, рибохор ва гайра дар ақди никоҳ ҷоиз нест. Аммо бар асоси назари бузургони мазҳаби ҳанафӣ шоҳидии одамони фосик хуб ҳам набошад, вале ҷоиз аст ва ақди никоҳ бо он дуруст мегардад.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Тирмизӣ дар боби: «Никоҳ бе шоҳидон дуруст намешавад», овардааст: «Амал бар ҳамин асл аст дар назди аҳли илм аз саҳобагони паёмбар (с) ва пас аз онҳо тобеин ва гайрашон. Онҳо (ҳама) гуфтанд: Ҳеч никоҳе дуруст намегардад, магар бо ҳузури шоҳидон (ва) дар ин (амр) ихтилофе надоранд». (Сунани Тирмизӣ, китоби никоҳ, боби 16. – С. 463). Ҳамчунин ривоят шудааст, ки паёмбар (с) фармуд: «Ҳеч никоҳе дуруст намегардад, магар бо байшин (хӯҷҷат)». (Сунани Тирмизӣ, 1104). Ҳамон шоҳидон хӯҷҷати он мебошанд.

Боз ривоят шудааст, ки расули Худо (с) фармуд: «**Никоҳе нест, магар бо валий ва ду шоҳиди адл ва ҳар никоҳе ба гайри ин бошад, он ботил аст....**». Саҳехи Ибни Ҳиббон, 4063. – С. 705. Ибни Ҳиббон ба нақл аз Абӯхотим мефармояд: Ба ҷуз ин ҳабар дар бораи зикри шоҳидҳо (дигар ривояти) саҳехе вучуд надорад. Ҳидояи шариф. – Ҷ. 3. – С. 5.

<sup>2</sup> Ҷӣ тавре мулоҳиза мешавад, дар ҳадис ба одил будани шоҳидон ишопра шудааст ва адолати комил шартҳои зикршуда дар матнро тақозо менамояд, вале машоҳхи мазҳаб онро ба ваҷҳи истихбоб ҳамл карда, адолати нисбии шоҳидонро дар ақди никоҳ коғӣ донистаанд. Адолати нисбӣ дар ҳакки онҳо бо исломашон таъмин мешавад.

Ба ин маъно, ки шоҳидон вақте мусалмон бошанд, ҳарчанд фосик ҳам бошанд, ақди никоҳ бо гувоҳии онҳо саҳех мегардад ва дар ин

Бар ҳамин асос, ақди никоҳ бо ҳузур ва гувоҳии як шоҳид ё ду қӯдаки ба балогат норасида ва ё ду девона ва ё ду ғулом дуруст намешавад. Ҳамчунин дар ҳузури ду шоҳиди ғайри мусалмон низ дуруст намегардад, vale агар марди мусалмоне бо зане аз ахли китоб: яхудиён ва насрониён издивоҷ намояд, никоҳи онҳо бо ҳузури ду шоҳид аз худи онҳо, яъне ахли китоб дуруст мегардад. Зоро дар никоҳи занони ғайри мусалмон мусалмон будани шоҳидон шарт нест.<sup>1</sup>

Шоёни зикр аст, ки ҳузури ду шоҳид дар вакти бастани ақд шарти сиҳат ва дуруст гардишани никоҳ аст.

**3. Ризояти зан.** Яке аз шартҳои дигари дуруст гардишани никоҳ дар назди чумхури мазоҳиби ахли суннат ризояти ҷонибайн, ба ҳусус ба даст овардани ризояти зан аст. Дар замони ҷоҳилият зан дар таъйини сарнавишти хеш ҳеч даҳле надошт ва барои вай дар интихоби ҳамрадифи ҳаёт ҳеч гуна ҳаққи тасмимгирие қоил набуданд, балки вайро ба таври маҷбурий ва бе пурсиши қаблӣ ба касе, ки сарвари хонавода бар асоси манофеи қабилавии худ муносиб медонист, ба занӣ медод.

Дини ислом тамоми кафолатҳои иҷтимоиро аз назари ҳукуқӣ барои зан таъмин намуда, вайро ҳамчун узви комил-ҳукуқи ҷомеа амалан дорои шахсияти мустақил ва соҳиби иродаву тасмим эълон кард. Дар мавриди никоҳ, ки аз ҳассостарин масоили иҷтимоӣ аст, ризояти ӯро ба эътибор гирифта, ҳаққи тасмими ниҳоиро дар дasti вай қарор дод.

Расули акрам (с) мефармояд: «*Зани бева ба никоҳ (шавҳар) бароварда намешавад, то он ки амр ва тасмими вай ба*

---

боб адолати комили онҳо шарт нест. Зоро бар асоси меъёрҳои шаръ шахси фосик дар баъзе ҳолатҳо метавонад ҳоким бошад, қозӣ таъйин намояд, имоми намоз бошад, пас шоҳид ҳам шуда метавонад, ҳарчанд ҳузури шоҳидони одил хуб ва марвиди таъиди ҳамешагии шаръ аст.

Дар матнҳои фикҳӣ ва китобҳои мӯътабари мазҳаб, ба монанди Ҳидояи шариф (Ч. 3. – С. 5), Радду-л-мӯхтор (Ч. 4. – С. 73-76) ва ғайра бо сароҳат ба ин амр ишора шудааст.

<sup>1</sup> Абдулҳамид Маҳмуд Тахмоз, Алғиҳу-л-исломӣ фӣ савбихи-л-ҷадид. – Ч. 2. – С. 65; Алғиҳу-л-исломӣ ва адиллатухӯ. – Ч. 7. – С. 86.

*даст оварда шавад ва духтари бикр ба никоҳ бароварда намешавад, то он ки аз вай иҷозат пурсида шавад»* Гуфтанд: Эй расули Худо (с), иҷзати вай чӣ гуна ба даст оварда мешавад? Фармуд: «*Иҷозати вай ин аст, ки сукут намояд».*

Бинобар ин, назари шаръ дар ин маврид он аст, ки ҳангоми хостгорӣ падар ва ё дигар сарпарастони зан дар бораи марди хостгор ва барпо намудани оила бо вай машварат намоянд ва назари ӯро дар ин бора ҷӯё шаванд ва тасмими ниҳоии ӯро ба даст оваранд. Зани бева ва шавҳардида бояд бо сароҳат назар ва тасмими худро эълон намояд ва духтари бикр агар пас аз машварат ва пурсидан сукут кард ва ҳомӯш истод, он аломати ризои ӯст ва ҳамин кифоя аст.

Аммо вакте зани бева бо сароҳат пешниҳоди хостгорро рад кард ва духтари бикр ба ҷазъ афтод ва ё ба тариқе норизояти худро изҳор намуд, дигар онҳоро маҷбуран ба никоҳ бароварда намешавад. Ин ибора ба ду маъно далолат мекунад: а) Аввал ин ки бе иҷоб ва қабули он (зан)-ҳо – бе бахшидани тану нафс ва қабули мард ба шавҳарӣ никоҳ дуруст намегардад ва б) агар онҳо ба гуфтани лафзи иҷоб ва бахшидани тану нафси худ маҷбур сохта шаванд ва дар зери фишор ба он розӣ шаванд, дар ин сурат дар назди бузургони мазҳаби ҳанафӣ никоҳ шаръян дуруст мегардад, valee зан ҳаққи муроҷиат ба додгоҳ ва талаби фасхи онро дорад.

Тавсияи ислом дар ин ҳолат, бо вучуди дуруст гардишани никоҳ, он аст, ки ба ирода ва тасмими зан арҷ ниҳода шавад ва аз чунин васлатҳои маҷбурий худдорӣ ба амал ояд. Зеро эҳтимоли бурузи хушунат ва ҳаводиси гайри-чашмдошт дар чунин издивоҷҳо дар ҳар лаҳза вучуд дорад ва илова бар ин, чунин пайвандҳои заношавҳарӣ аз хайру баракат ва муҳаббатҳои дуночиба низ ҳолӣ мебошанд.

Ибни Аббос (р) ривоят мекунад, ки духтари бикре ба расули Худо (с) шикоят кард, ки падарашиб ӯро ба никоҳ баровардааст, дар ҳоле ки онро намехоҳад. Паёмбар (с)

ихтиёри ўро ба дасти худаш дод.<sup>1</sup> Ҳамчунин ривоят шуда-аст, ки шавҳари Хансо бинти Хизоми Ансорий Унайс ибни Қатода дар ҷанги Ӯхуд ба шаҳодат расид. Пас аз он пада-раш ўро ба марде аз бани Авғ ба шавҳар дод. Хансо он мардро бад дид ва ба Абӯлубоба ибни Абдулмунзир аз худ тамоюл нишон дод ва амри худро ба расули Ҳудо (с) бардошт. Расули Ҳудо (с) ба падараш амр кард, ки ўро ба касе, ки дӯст медорад, бидиҳад. Вай пас аз он ба Абӯлубоба издивоҷ намуд.<sup>2</sup>

Шоён зикр аст, ки ин амр – ба даст овардани ризояти зан барои ақди никоҳ бинобар назари машоихи ҳанафӣ ба занони болиг иртибот дорад, на ба духтарони ба балогат норасида, ки ҳанӯз дар зери сарпарастии падаронашон қа-рор доранд.

**4. Салоҳият ва фориг будани маҳал – зан барои ақди никоҳ.** Яке аз шартҳои умумӣ барои дуруст гардидани ақ-ди никоҳ салоҳият ва фориг будани маҳал барои он аст. Манзур аз маҳал зани ақдшаванда аст, ки мавзеи бастани ақд ба шумор меравад. Ба ин маъно, ки аз ҷавози он монеи шаръие, ба монанди маҳрамият, дар қайди никоҳи шахси дигар будан ва гайра, монеъ нагардад. Масалан, агар зан аз ҷумлаи маҳрамҳои мард бошад, дигар салоҳияти маҳалли ақди никоҳ қарор гирифтсанро надорад, агар дар қайди никоҳи шахси дигар бошад, маҳаллият дар вай со-бит аст, вале бо никоҳи шахси дигаре машғул ва банд аст.

Маҳаллияти ақди никоҳ ба сабаби монеи шаръӣ ё му-ваққатан банд ва машғул мегардад ва ё ба таври абадӣ аз байн меравад. Ин мавзӯй – аз байн рафтани маҳаллият ба-рои ақди никоҳ ба сабаби монеи шаръӣ ва ё банд шудани он ба никоҳи шахси дигаре дар фасли маҳрамҳо ва занони шавҳардор пайгирӣ мешавад.

<sup>1</sup> Сунани Абӯдовуд, 2096; Сунани Ибни Моча 1875.

<sup>2</sup> Саҳехи Бухорӣ, 5138, 6945; Сунани Абӯдовуд, 2101; Сунани Насой, 3268; Сунани Ибни Моча, 1873; Мусаннафи Абдурраззок, 10308, 10309. – Ҷ. 6. – С. 65.

**5. Ичоб ва қабул ва ё бастани ақд:** Ичоб ва қабул ва ё бастани ақд рукни никоҳ ба шумор меравад. Сиғай ақд ва лафзҳои ифодакунандаи ичоб ва қабул, ҳамон гуна ки баён ҳоҳад шуд, аз калимаҳои маҳсусе иборат ҳастанд, ки бавучудоварандай ин қарордод буда, ҳарду ва ё яке аз онҳо ба замони гузашта (мозӣ) далолат мекунанд ва он (ақд) бо калимаҳои замони оянда, ки ифодагари чумлаи хабарӣ ва навъе ваъда мебошанд, дуруст намегардад. Ба ин маъно, ки бояд лафзи ичоб ва қабул ҳарду ва ё лоақал яке аз онҳо сиғай замони мозӣ бошад. Агар ҳарду ба замони ҳол ва ё мустақбал (оянда) далолат намоянд, ақди никоҳ дуруст намегардад.

Тафовути руҳн аз шарт дар муомилот ва қарордодҳои дучониба, чӣ тавре дар муқаддимаи китоб зикр гардид, дар он аст, ки бо набудани руҳн он амал аз асл бекор ва ботил мебошад ва ҳеч гуна осори хуқуқӣ ва масъулияти иҷтимоиеро ба бор намеоварад, vale bo фуқдони шарт фосид мегардад ва баъзе осор ва масъулиятҳоеро ба ҳамроҳ дорад.

### Одоб ва суннатҳои никоҳ

**1. Нигоҳ кардан ба зани хостгоришуда.** Яке аз тадбирҳои маърифатие, ки ислом барои эҷоди муҳаббат дар байни марду зан ва таҳқими пояҳои ҳаёти оилавӣ ба он тавсия намудааст, нигоҳ кардани марди хостгор ба зани мавриди назараӣ ва дидани яқдигар пеш аз хостгорӣ ва ақди никоҳ мебошад. Зоро онҳо бо ин тадбир ва ё иқдоми муқаддамотӣ ба шаклу қиёфа ва ҳусну ҷамоли яқдигар шинос мешаванд ва Ҳудованд –агар хоста бошад – дар қалби онҳо дар ҳамон нигоҳи аввал муҳаббати ҳамдигарро меандозад.

Аз Муғира ибни Шӯъба ривоят шудааст, ки ў занеро хостгорӣ кард. Паёмбар (с) фармуд: «*Ба вай нигоҳ кун (вайро бубин), зоро он барои эҷоди улфат ва идомаи му-*

*ҳаббат дар байни шумо муносибтар аст».<sup>1</sup>*

Аз Ҷобир ибни Абдуллох (р) ривоят шудааст, ки расули Худо (с) фармуд: «*Вақте касе аз шумо занеро хостгорӣ кард, агар битавонад ба он (мавзеъхое аз ҷисми зан) назар қунад, ки ўро ба никоҳаш ҳавасманӣ гардонад, онро анҷом дихад*». (Ровии ҳадис – Ҷобир) мегӯяд: *Пас аз он занеро хостгорӣ кардам. Пинҳон мешудам ва ба вай нигоҳ мекардад, то он ки аз ў чизеро дидам, ки маро ба никоҳаш шавқманӣ намуд ва ўро тазвич кардам*.<sup>2</sup>

Дар илми равоншиносии муосир низ таъсироти нигоҳи аввал дар рӯҳиёти инсон бисёр созанда ва азим арзёбӣ шудааст.

Ин нигоҳи мард ба зан вақте ҷоиз аст, ки нияти хостгории вайро дошта бошад. Расули Худо (с) мефармояд: «*Вақте Худо дар дили касе аз шумо хостгории занеро андохт, боке надорад, ки ўро бубинад ва ба вай нигоҳ қунад*».<sup>3</sup>

Оғоҳ намудан ва ё иҷозат пурсидан аз зан дар ин кор шарт нест, балки бе оғоҳсозии пешакӣ, вақте нияти хостгории занеро дошта бошад, метавонад ба вай нигоҳ қунад.

Дар назди ҷумҳури аҳли суннат мард метавонад ҷандбор ва ба таври мукарар ба зане, ки хостгории вайро меҳоҳад, нигоҳ қунад, vale бояд танҳо ба рӯй, кафи дастон ва қоматаш назар намояд. Рӯй асосан зеботарин андоми зан ва тамошогаҳи ҳусни ўст, пас бо нигоҳ ба рӯи ў метавон ба ҳусну ҷамол ва дигар ҳолатҳои равонии вай пай бурд.

Шоёни зикр аст, ки ин тадбир – нигоҳ кардани марди хостгор ба зани мавриди назараҳ амри мустаҳаб ва шаръи хуб ва писандида аст.

Моҳиятан метавонем шиносоии мардро аз зане, ки меҳоҳад аз ў хостгорӣ намояд, ба се зина таксим намоем:

<sup>1</sup> Сунани Тирмизӣ, 1087; Сунани Насойӣ, 3235; Сунани Ибни Моча, 1866; Алғиқҳу-л-ҳанафӣ фӣ савбихи-л-ҷадид. – Ч. 2. – С. 63

<sup>2</sup> Сунани Абӯдовуд, 2082.

<sup>3</sup> Сунани Ибни Моча, 1864; Мустадраки Ҳоким, 5895. – Ч. 4. – С. 540. Ҳадис бо роҳҳои ривоятшудааш саҳех аст.

**а)** шиносоии зохирӣ, **б)** шиносоии ботинӣ ва **в)** шиносоии хонаводагӣ.

**а)** Шиносоие, ки аз нигоҳ ба рӯй, кафи дастон ва қомати зан барои мард ҳосил мешавад ва дар аҳодиси набавӣ ба он амр шудааст, шиносии зохирӣ мебошад ва мард дар ин зина танҳо ба зебоии чехра, сару сурат, қаду қомат ва саломати ҷисмонии зан шинос мешавад.

**б)** Зинаи дигаре аз шиносой, ки мард бояд аз ҳамсари ояндаи худ дошта бошад, шиносоии ботинӣ аст ва он аз шиносой ба эътиқодоти динӣ, ахлоқи фардӣ ва иҷтимоӣ ва ба таври умумӣ аз шиносой ба тарзи тафаккур, фарҳангӣ иҷтимоӣ ва андешаи инсонии вай иборат аст.

Ростӣ, касе, ки на барои баровардани майлҳои шаҳвонӣ, балки барои тақвияи арзишҳои имонӣ, рушди андешаҳои инсонӣ, расидан ба ҳадафҳои баланди иҷтимоӣ ва пурбор намудани хирмани маърифат издивоҷ менамояд, ба ин зинаи шиносой аз ҳама бештар аҳамият медиҳад. Куръони карим мефармояд: «...**Ва қанизи мӯъмине аз озодазани мушрик беҳтар аст, ҳарчанд (зоҳири зебои вай) шуморо ба шигифт оварад**».<sup>1</sup>

Дар ҷои дигар дар баёни фалсафаи созгории ҳамаҷонибаи марду зан мефармояд: «...**Онҳо барои шумо либосе ҳастанд ва шумо барои онҳо либосе ҳастед**».<sup>2</sup> Бинобар ин, ҳар кас бояд барои ҳаёти хонаводагии худ либосе интиҳоб намояд, ки барои ифодаи ҳадафҳои зиндагонӣ комилан ҷавобғӯ бошад.

Расули акрам (с) низ дар ин замина мефармояд: «**Дунё иборат аст аз баҳрамандӣ ва беҳтарин баҳраи он зани солеҳа аст**».<sup>3</sup>

**в)** Шиносой бо хонаводай зан зинаи охирин ва болотарин сатҳи шиносой бо зан ба шумор меравад ва ҷониби

<sup>1</sup> Сураи Бақара, 2: 221.

<sup>2</sup> Сураи Бақара, 2: 187.

<sup>3</sup> Саҳехи Муслим, 3628 (1467)-64; унани Насой, 3232.

мард дар он на танҳо ба роҳу рафтор, диёнат, ахлоқу фарҳанг ва начобати зан ва аҳли хонаводааш шиносой пайдо мекунад, балки аз тариқи он метавонад ба умқи шахсият, андешаҳои инсонӣ ва ҳатто хусусиятҳои ирсии зан пай бибарад. Ҳадисҳое, ки дар мавзӯи «Интихоби ҳамсари муносиб» зикр шудаанд, ба хубӣ назари шаръро дар ин маврид баён месозанд.

**2. Хостгорӣ:** Дар маросими хостгорӣ беҳтар аст одамони бодиёнат ва парҳезгор ширкат намоянд ва маросими хостгориро бо номи Ҳудованд ва ҳамду саноӣ Ӯ оғоз қунанд. Аз омехтани мардону занони номаҳрам мумониат ба амал оваранд.

**3. Арӯсӣ:** Дар маросим ва ҷашни арӯсӣ омода намудани таом ва даъвати хешону дӯстон ва камбагалон мустаҳаб аст.<sup>1</sup> Аммо иштирок намудани даъватшудагон дар ҷашн, агар корҳои хилоғи шаръие дар он сурат нагирад, воҷиб мебошад.

**4. Дуъо ва табрикоти шодбоши.** Ҳамчунин хуб аст, ки хешону дӯстон ва дигар даъватшудагон барои хушбаҳтиву саодати ду ҷуфтшаванд дуъои хайр ва орзуҳои нек намоянд. Паёмбар (с) вакте шахси навиздивочкардаеро табрик мекард, дар ҳаққаш дуъо мекард: **«Борака-л-лоҳу лака ва борака ъалайка ва ҷамаъа байнакумо фӣ ҳайрин»** (Худо ин корро бароят муборак гардонад ва бар ту дар он баракат

<sup>1</sup> Ривоят шудааст, ки: «*Абдурраҳмон ибни Авғ ба назди расули Ҳудо (с) омад, дар ҳоле ки бар ӯ (нишонаи хурсандӣ ва) сафедие дида мешуд. (Паёмбар (с) пурсид: Ин нишонаи чист?. Ӯро ҳабар дод, ки бо зане аз анзор издивоҷ намудааст. Боз аз вай пурсид: Ҷӣ қадар ба наздаши бурдӣ, яъне ҷӣ қадар маҳр додӣ? Гуфт: Ба вазни як дона тилло. Он Ҳазрат (с) фармуд: Бо гӯсфанде ҳам бошад, валима (тӯй) кун». (Саҳехи Бухорӣ, 2049, 5153, 5167; Сунани Насоӣ, 3351).*

Аз маҷмӯъи аҳодис, иршодот ва амалкардҳои расули Ҳудо (с) бармеояд, ки додани тӯе барои издивоҷ ва даъвати баъзе одамон ба он аз ҷумлаи суннати он Ҳазрат (с) мебошад, вале күштани гӯсфанд ва умуман, забҳ карданчи чорвое зарурати воҷибӣ надорад, балки мешавад онро бо ҳар навъ таом ва хӯрише барпо намуд.

*ниҳад ва ўшуморо бо хайр гирд оварад).*<sup>1</sup>

### *5. Худдорӣ аз хостгорӣ бар хостгории шаҳси дигар.*

Яке аз меъёрҳои ахлоқӣ ва арзишҳои имонӣ дар мавриди хостгорӣ он аст, ки бандай мӯъмин ба болои хостгории бародари мӯъминаш аз зане иқдом нанамояд ва ба барномаи пеш аз издивоции ўхалал нарасонад. Агар зан хостгории мардро қабул кард, бар дигарон ҳаром аст, ки ба болои он иқдом намоянд ва кори ўро вайрон қунанд. Аммо агар пешниҳоди мардро рад кард ва ё марди хостгор бо сабабе аз идомаи кор худдорӣ намуд, дар он сурат дигарон метавонанд худро барои хостгорӣ пешниҳод қунанд.

Аз Ибни Умар (р) ривоят шудааст, ки «*расули Худо (с) аз хостгорӣ кардани мард ба болои хостгории бародараш наҳӣ намуд, то он ки хостгори аввал онро тарк намояд ва ё ба вай дар ин кор иҷозат дихад*».<sup>2</sup>

Шоёни зикр аст, ки пас аз хостгорӣ, ба хусус пас аз ризояти ҷониби зан, бе ҳеч узр ва сабабе қатъ кардани кор дар нимароҳ ва тарки идомаи он макруҳ аст.

Машварат пурсидани зан дар бораи хостгорон аз шаҳси ботаҷриба ва аҳли амонат ва ҳамчунин машварат додани онҳо ба вай шаръан ҷоиз аст. Ривоят шудааст, ки Фотима дуҳтари Қайс ба назди паёмбар (с) омад ва гуфт, Муъовия ва Абӯҷаҳм ба хостгории ўмодаанд. Паёмбар (с) фармуд: «*Аммо Муъовия фақири бемол аст ва аммо Абӯҷаҳм асояширо аз гарданаши намегузорад. Бо Усома ибни Зайд издивоҷ қун!*».<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Сунани Абӯдовуд, 2130; Сунани Тирмизӣ, 1091; Сунани Ибни Моча, 1905. Дар Саҳехи Бухорӣ омадааст, ки паёмбар (с) ба Абдурраҳмон гуфт: «*Худо ин корро бароят муборак гардонад. Бо гӯсфанде ҳам бошад, тӯй қун*». (Саҳехи Бухорӣ, 5155).

<sup>2</sup> Муттафақун алайҳ: Саҳехи Бухорӣ, 5143; Саҳехи Муслим, 3440 (1412)-49.

<sup>3</sup> Саҳехи Муслим, 3681 (1480)-36, 3696-99 (1480)-47-50.

Муҳаммадтакии Усмонӣ дар Дарси Ҷомеи Тирмизӣ мефармояд: Вазъи зани хостгоришуда дар ин вақт се ҳолат дорад: 1. Ё пешниҳоди хостгорро қабул карда, барои изливоч бо вай розӣ шудааст, ки дар ин су-

## Тафсили мавзӯи никоҳ

**1.** Зан ба воситай ақди никоҳ барои мард ҳалол мегардад. Бинобар ин, аз назари шариати ислом ҳамин ки барои мард ҳалол гардид, онҳо ҳақ доранд аз яқдигар коми васл ва ҳар навъ хушиҳоро бичӯянд, ба чуз чимоъ қардан аз роҳи ақиб, ки ҳароми маҳз аст.

**2.** Ақди никоҳ паймони дучонибае аст, ки бояд аз тарафи марду зан ва ё вакили (намоянда) онҳо, дар хузури на кам аз ду нафар шоҳид, эрод ва баста гардад. Зан: «*Худро ба никоҳи ту даровардам*» ва мард: «*Қабул кардам*», бигӯянд.<sup>1</sup>

Ё масалан, вакили зан бигӯяд: «*Фотима, духтари фалониро ваколатан ба никоҳи доимӣ ва ақди ҳамешағӣ ба му-*

рат иқдоми шахси дигаре ба болои хостгории вай бо иттифоқ ҷоиз нест, 2. пешниҳоди хостгорро рад намуда ва ё ба он тамоюле нишон надодааст, дар ин сурат иқдоми шахси дигаре ба хостгории ў бо идтифоқ ҷоиз аст, 3. ба пешниҳоди хостгор тамоюл дошта, vale онро ҳанӯз бо сароҳат ҷавоб надода бошад, дар ин сурат низ дар назди машоҳиҳи ҳанафӣ ва моликий иқдоми шахси дигаре ба хостгорӣ ҷоиз аст. (Дарси Тирмизӣ. – Ҷ. 3. – С. 348, 349. Бо каме ихтиisor ва тасарруф дар ибораҳо).

Вале ба назар мерасад, ки хостгории шахси дигар дар сурати сеом, ки зан дар холи тараддуд ва машваратҳоҳӣ аст, ҳаром ҳам набошад, қароҳият дорад, то амри хостгори аввал ба куллӣ равшан гардад, чуноне дар Алғиҳу-л-исломӣ ва адиллатуҳу (Ҷ. 7. – С. 25) омадааст.

Ба назар мерасад, ки Муъовия (р) дар он давра дар факру нодорӣ ба сар мебурдааст ва ҳанӯз ба молу сарвати казоиҷе даст наёфта будааст. Абӯ-ҷаҳм бошад, ҳамон гуна ки аз дигар ривоятҳо бармеояд, бадмуомила ва дуруштрафтор буда, нисбат ба занон хушунат доштааст.

Аз баъзе ривоятҳои ин ҳадис бармеояд, ки Усома ибни Зайд (р) низ аз ҷумлаи хостгорони Фотима духтари Қайс буда ва расули Худо (с) шахсияти ўро дар ин маврид бар дигарон тарҷех додааст

<sup>1</sup> Ҳарчанд никоҳ паймони дучонибае дар миёни марду зан мебошад, вале он на дар сатҳи муқаррарии дигар қарордодҳои дучониба аст, балки Қуръони карим онро мисоқи муҳкам ва паймони устувор номидааст, он ҷо, ки мефармояд: «...Ва бо яқдигар (бо маҳрамонатарин сурат муошират ва) наздикӣ намудед ва (илова бар ин) аз шумо паймони саҳте гирифтаанд». (Сураи Нисо, 4: 21).

ваккили (вакилкунанда) ту (намояндаи мард) додам». Вакили мард бигүяд: «Фотима, духтари фалониро ба никоҳи доими барои муваккили худ Аҳмад қабул кардам». Ёз аз як тараф ин корҳоро вакил ичро намояд ва аз тарафи дигар худи ақдшаванд хузури шахсӣ дошта бошад ва онро қабул кунад.

**3.** Сифа (шакл)-и феъли ду калимаи иҷоб (пешниҳод) ва қабул бояд ба замони гузашта далолат намоянд, мисли ин, ки шахсе бигүяд: «Духтари худро ба никоҳи ту додам» ва ҷониби дигари қарордод «Қабул кардам» бигүяд. Ёз ин, ки қаломи яке шакли мутолиба ва дарҳостро дошта бошад, мисли ин ки мард бигүяд: «Духтари худро бо никоҳ ба ман бидеҳ ва ё эй зан, худро ба никоҳи ман дарор». Падари духтар ё худи зан бигүяд: «Ба никоҳи ту додам». Ин калимаҳо агар аз тарафи ҳар яке аз вакилони марду зан ҳам дар хузури ду шоҳид ба забон оварда шаванд, ақд саҳех ва баста мегардад.

**4.** Як нафар метавонад дар як вақт вакили марду зан ҳар ду шавад ва онҳоро ба ақди никоҳи якдигар дароварад. Масалан, дар хузури ду шоҳид бигүяд: «Оиша муваккила (вакилкунанда)-и худро ба ақди никоҳи Маҳмуд муваккил (вакилкунанда)-и худ даровардам».

**5.** Агар зане ба марде иҷозат дод, ки ўро барои худаш ақд намояд, мард метавонад дар хузури ду шоҳид занро ваколатан барои худ ақд намояд ва ба никоҳи худ дароварад.

**6.** Агар шахсе чанд духтар дошта бошад, ҳангоме ки яке аз онҳоро ба шавҳар медиҳад, зарур аст номи вайро шахсан бигиранд.

**7.** Шахсе ба дигаре бигүяд: «Духтари худ Марямро ба никоҳи ман бидеҳ ё дарор» ва ў бигүяд: «Додам ва ё даровардам», дар ин сурат, хоҳ тарафи дигари паймон (мард) бигүяд, «Қабул кардам ё не», ақди никоҳ баста мегардад.

**8.** Дар сурате ки зан дар маҷлиси ақди никоҳ шахсан хузур дошта бошад ва ҳангоми бастани паймони издивоҷ

(заношавҳарӣ) (падар) бо ишора ба сӯи ў ( зан) ба мард бигӯяд, ки «*Ин шахсро ба никоҳи ту додам*» ва тарафи дигари қарордод (мард) гӯяд: «*Қабул кардам*», агарчӣ номашро набаранд ҳам, ақд баста мегардад.

**9.** Вале, дар сурате ки зан дар маҷлиси ақд шахсан ҳузур надошта бошад, гирифтани номи вай ва номи падараш ва ба шарте падараши машҳур набошад, бурдани номи падаркалонаш (бобояш) лозим мебошад, то ҳозирон ва иштироккунандагони маҷлис бидонанд, ки барои қадом зан ақд баста мешавад.

**10.** Ақди никоҳ бояд дар ҳузури ду шохид, ки аз ду мард ё як мард ва ду зани оқилу болиг, озод ва мусалмон иборат ҳастанд, баргузор гардад, ба шарте ки ҳар ду шохид қалимаҳои доду қабули тарафайнро якчоя ва дар як вақт ба гӯши худ бишуванд.

**11.** Шахсе дар хилват (танҳоӣ, бе шохид) бигӯяд, ки: «*Духтари худ, Руқияро ба ту додам*» ва ҷониби мард ҳам бигӯяд, ки: «*Қабул кардам*», ё ин корро дар ҳузури ҷанд зан ва ё дар ҳузури як мард ба мавриди иҷро гузоранд, ин ақд саҳҳ намешавад.

**12.** Дар сурате ки ду шохид коғир ё ҳурдсол бошанд, ё як марди мусалмон ҳамроҳ бо ду зани ҳурдсол бошанд, никоҳ дуруст намегардад. Ҳамчунин агар шохидон ҳарду девона ва ноқисулақл ва ё яке аз онҳо ҷунин бошад, ақди никоҳ дуруст намегардад.

Вале агар марди мусалмоне бо зане аз аҳли китоб: яхудиён ва насрониён издивоч намояд, ақди онҳо дар ҳузури ду шохид аз аҳли китоб дуруст мегардад, зоро барои дуруст гардидани ақди никоҳ бо занони аҳли китоб мусалмон будани шохидон шарт нест.<sup>1</sup>

**13.** Агар духтару писари болиге пас аз муайян соҳтани маҳр бо яқдигар ақди никоҳ бастанд ва баъд дар ҳузури ду

<sup>1</sup> Манзур аз аҳли китоб дар истилоҳи шаръ ҳамон яхудиён ва насрониён ҳастанд. Зоро ба сӯи онҳо пеш аз даврони рисолати ислом китобхое аз ҷониби Ҳудованд фиристода шудааст.

шоҳид гуфтанд, ки: «*Мо яқдигарро никоҳ кардаем*», ин гуфтаи онҳо никоҳи нав ба шумор омада, ақд баста мегардад, зеро чун қаблан шоҳиде дар миён набуда, никоҳашон саҳех нагашта ва ақд таҳаққуқ наёфтааст.

### Хуқуқ ва масъулиятҳои дучонибаи зану шавхар

Хонавода рукни асосии чомеа мебошад, агар он ислоҳ шавад, тамоми чомеа ислоҳ мешавад. Бинобар ин, ислом таваҷҷӯҳи зиёде ба хонавода додааст ва бар зану мард масъулиятҳои дучониба ва вазифаҳои умумиеро воҷиб гардонидааст, ки риояи онҳо саодату хушбахтӣ ва муҳити солими хонаводаро таъмин менамояд.

Ислом хонаводаро муассисай хурде медонад, ки аз ду нафар (марду зан) бино ёфтааст ва мард масъулияти сарпаратӣ, пешбуруд ва ҳифозати онро бар ўҳда дорад. Куръони карим мефармояд:

**آلرَجَالُ قَوْمُونَ عَلَى الْنِسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا  
مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّابِرُونَ حَانِتَ حَلِفَظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ**

«Мардон бар занон сарпаратанд (ва дар чомеаи кӯчаки хонавода ҳаққи раҳбарӣ доранд ва ҳифзу нигаҳбонии занон ба ўҳдан онҳост), ба он хотир, ки Худованд (барои ҳифзи низоми чомеа ва танзими хонавода, мардонро дар баъзе сифатҳо бар занон бартариҳое баҳшидааст) ва баъзеро бар баъзе фазилат додааст. Ҳамчунин барои он ки (маъмулан мардҳо ранҷ мекашанд) ва аз моли худ (барои хонавода) ҳарҷ менамоянд. Пас занони солеҳа онҳое ҳастанд, ки фармонбардори (амрҳои Худо ва мутеъи гуфтаҳои шавхарони худ) буда, ҳифзкунандаи асрори (заношавҳарӣ) мебошанд, зеро Худованд ба ҳифзи он (асрор) дастур додааст».<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Сураи Нисо, 4: 34.

## Масъулиятҳои шавхар

Аз нигоҳи ислом зан ҳуқуқи зиёде бар шавҳари худ дорад. Ояти зерин асоси ҳуқуқии занонро дар ҳаёти оила-вӣ ташкил медиҳад:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا بِالْعِرْوَفِ

**«(Занон) ба монанди масъулиятҳо ва ҳуқуқҳое, ки бар онон аст, ба таври шоиста ҳуқуқе ҳам ба (ӯҳдаи мардон) доранд».<sup>1</sup>**

### Бахше аз ҳуқуқҳои занон бар шавҳаронашон

1. Таъмини ҳӯроку пӯшок ва ҷои хобашон ба сурати шоиста ва муносиб ба ҳоли ҳар дуяшон.
2. Анҷоми робитаҳои ҳамсарӣ дар ҳадди маъмул.
3. Риояи ҳуқуқ ва баробарӣ дар байни онҳо, агар аз як зан зиёд дошта бошад.
4. Барои мард ҳуб аст, ки ба ҳамсаравӣ иҷозат дихад, то ба иёдати ҳешовандони бемораӣ равад, дар ҷанозаи онҳо иштирок намояд ва дигар бастагони ҳудро ҳабар гирад. Албатта, вақте бар хилоғи масолеҳи шаръии мард набошанд.

### Масъулиятҳои зан

Мардон ҳам бар занони худ ҳуқуқҳое доранд. Ҳудо-ванд дар ояти зикршуда мефармояд: «**Занон ба монанди масъулиятҳое, ки (дар баробари шавҳарони худ) доранд, онҳо низ бар мардон ҳуқуқҳои шоистае доранд**».

<sup>1</sup> Сураи Бакара, 2: 228.

## Бахшे аз ҳуқуқҳои мард бар ҳамсарааш

**1.** Зан бояд дар тамоми корҳо аз шавҳарааш итоат на-мояд, албатта, корҳое, ки дар онҳо гуноҳ ва нофармонии Худованд набошад ва корҳое, ки аз тобу тавонаш берун набошанд.

**2.** Зан бояд мол, хона, номус ва ҳайсияти шавҳа-рашро ҳифз намояд ва бе ризоят ва огоҳии ўзини ҳона хо-риҷ нашавад.

**3.** Зан дар сурати зарурат ва дарҳости шавҳар ҳамро-ҳи вай ба сафар биравад.

**4.** Зан бояд ба хостаҳои фитрӣ ва ниёзҳои машрӯъи шавҳар посухи мусбат дихад.

**5.** Вақте шавҳар дар ҳона ҳузур дошта бошад ва мусо-фир набошад, зан бе иҷозати вай наметавонад рӯзай наф-лий бигирад.<sup>1</sup>

**6.** Фарзандонашро ба хубӣ тарбият намояд ва дар ҳу-зури шавҳарааш аз фарзандонаш нороҳат ва газабонӣ на-шавад. Онҳоро дашном надиҳад ва дар ҳаққашон дӯйон бад накунад, зеро ин корҳо боиси нохушӣ ва ранчиши шавҳарааш мешаванд.

**7.** Бо падару модар ва хешону наздикини шавҳарааш хуш барҳӯрд намояд, зеро зане, ки бо падару модар ва на-здикини шаҳарааш бадӣ ва муомилаи бечо менамояд, дар ҳақиқат, ба шавҳарааш бадӣ кардааст.

### Қалимаҳое, ки ақди никоҳ бо гуфтани онҳо баста мегардад

Никоҳ бо лафзҳои: а) никоҳ, б) тазвич, в) бахшиш, г) тамлиқ (ба мулки касе даровардан) ва д) садақа таҳаққуқ ва эътибори айнӣ (қонунӣ) пайдо мекунад. Мисли ин, ки

<sup>1</sup> Инҳо бахши андаке аз ҳуқуқҳо ва масъулиятҳои дучонибаи зану шавҳар бар яқдигар мебошанд. Зикри ҳамаи онҳо ба тафсил ҷои дигар ва навиштаи чудогонае меҳоҳад.

вакили зан бигўяд: «Зайнабро ба никоҳ ё издивочи ту додам» ва ё «Ўро ба ту бахшиидам» ва ё «Туро молики вай гардонидам» ва ё «Ўро ба ту садақа кардам» ва чониби мард ё вакили вай бигўяд: «Қабул кардам».

Агар касе бигўяд: *Фалон зан ё духтарро ба ту фурӯхтам* ва мард гуфт: қабул кардам, никоҳ сахех мешавад, зепро аз он чо, ки фурӯхтани шахси озод дуруст нест, калимай «фурӯхтан» маҷозан (ба таври ғайри сарех) никоҳро ифода мекунад.

Никоҳ бо калимаҳои «ичора» ё «орият», мисли ин, ки шахсе бигўяд: «Духтари худро ба ичора ё ба орият ба ту додам» ва чониби мард ҳам бигўяд: «Қабул кардам», сахех намегардад.

Яъне барои баста шудани акди никоҳ ва қарордоди заношавҳарӣ истилоҳот ва ибораҳои маҳсусе аз чониби шаръ ниҳода шудааст, ки ба ғайри онҳо акд баста намегардад.

## Фасли сеюм

### ҲУКМИ СИФА Ё НИКОҲИ МУВАҚҚАТ

Никоҳи мувакқат он аст, ки дар ақди никоҳ қайд на-  
моянд, ки фалон занро барои чанд може ё чанд рӯзе ва ё  
чанд соате ба никоҳи ту додам. Ин навъ никоҳро сига ва  
никоҳи мутъа меноманд. *Сига ё никоҳи мувакқат* аз дид-  
гоҳи ислом *бар асоси мактаби аҳли суннат ва ҷамоат бо-*  
*тил ва нодуруст мебошад.*

Ёдовар мешавем, ки дар ҷараёни ташаккули мавҷуди-  
ят ва шаклгирии пайкари уммати ислом анъанаҳо, расму  
ойини зиндагӣ ва муқаррароти иҷтимоии даврони ҷоҳили-  
ят марҳала ба марҳала дигаргун ва бекор карда шудаанд.  
Никоҳи мутъа ва издивоҷи мувакқат низ, ки яке аз навъ-  
ҳои никоҳҳои роиҷи замони ҷоҳилият буд,<sup>1</sup> то давраи ҷан-  
ги Хайбар идома дошт ва дар ин давра паёмбари Ҳудо (с)  
ду ҷиз: яке ҳамон никоҳи мувакқат ва дигаре гӯшти ҳари  
хонагиро ҳаром гардонид. Аз Алӣ (р) ривоят шудааст, ки:  
«*Паёмбар (с) аз мутъаи занон ва аз гӯшти ҳарони хонагӣ*  
*дар замони ҷанги Хайбар нахӣ намуд*».<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Соҳиби китоби «Зан дар андешаи исломӣ» никоҳи мутъа (сига)-ро дар  
радифи шашуми навъҳои никоҳҳои даврони ҷоҳилият зикр намудааст.  
(Ҷамол Муҳаммадфақии Расул, Зан дар андешаи исломӣ (тарҷимаи д.  
Маҳмуди Иброҳимӣ. – С. 44. – Техрон, 1383 ш. (2004)).

<sup>2</sup> Саҳехи Бухорӣ, 4216, 5115, 5523, 6961; Саҳехи Муслим, 3417 (1407)-  
29, 4981 (...) -30, 4982 (...) -32; Сунани Тирмизӣ, 1121, 1794; Сунани  
Насойӣ, 3365, 3366, 3367, 4345; Сунани Ибни Моча, 1961.

Баъзе ривоятҳо ҳаром гардидани онро пас аз фатҳи Макка ва ё дар  
ҷанги Автос мегӯянд. Шояд сабаби он чунин бошад, ки дар ҷанги  
Хайбар ҳукми он эълон гардида буд, вале баъзе одамон пас аз фатҳи  
Макка ва ё дар ҷанги Автос аз он огоҳ шуда бошанд ва ё ҳамон гуна  
ки Муслим ривоят мекунад, дар он давраҳо низ барои чанд рӯзе иҷо-  
зат ва пас аз он ба таври абадӣ ҳаром гардонида шуд.

Куръони карим низ дар ин бора мефармояд:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ  
غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

«Ва он мӯъминоне, ки фарчҳо (шармгоҳҳо)-и худро хифзкунандаанд, магар бар ҳамсарон ва милки яминашон. Пас онҳо (дар ин сурат) гайри маломатшудагонанд. (Дигар) ҳар касе (барои баровардани шаҳавоти худ) берун аз ин роҳе бичӯяд, онҳо ба яқин, таҷовузкоронанд».<sup>1</sup>

Аз Ибни Аббос низ ривоят шудааст, ки: «Никоҳи мутъя дар ибтидои ислом ҷоиз буд..., то он ки ин ояти сураи Мӯъминун нозил шуд. Пас ҳар гуна никоҳ (ва лаззатҷӯҳои чинсӣ) ба гайри ин роҳи машрӯъ (бар асоси ин оят) ҳаром гардидааст».<sup>2</sup>

Гузашта аз ин, никоҳи мутъя танҳо барои одамоне, ки дар ҷангҳо ширкат дошта ва муддате аз аҳли худ дур мемонданд, иҷозат шуда буд ва ба ҳолатҳои изтиорорӣ бастагӣ дошт, на ҳама вақт ва барои одамони муқим. Дар «Саҳех»-и Муслим аз Ибни Абӯамра ривоят шудааст, ки мутъя дар ибтидои ислом, ба монанди ҳудмурда, хун ва гӯшти ҳук барои касе, ки дар ҳолати изтиорорӣ қарор гирад, ҷоиз буд. Пас аз он Ҳудованд (пояҳои) динро пойдор намуд ва онро (ба таври доимӣ) мамнӯъ гардонд.<sup>3</sup>

### Издивоҷ бо коғирон

Аз назари ислом коғирон ба ду гурӯҳ: аҳли китоб ва гайри аҳли китоб ва ё бе китоб чудо мешаванд. Пайравони Тавроту Инчил, яъне яҳудиён ва масеҳиён аҳли китоб ба шумор рафта ва дигар мушрикон, мулхидон ва пайра-

<sup>1</sup> Сураи Мӯъминун, 23: 6-8.

<sup>2</sup> Сунани Тирмизӣ, 1122.

<sup>3</sup> Саҳехи Муслим, 3429 (1407)-22.

вони динҳои ботил ва гайриосмонӣ гайри ахли китоб до-ниста мешаванд.

Ислом ба хотири арҷ ниҳодан ба паёмоварони илоҳӣ ва асли китобҳои осмоние, ки барои яхудиён ва масеҳиён аз ҷониби Ҳудо фиристода шудаанд, асоси илоҳӣ доштани динҳои эшонро эътироф менамояд ва онҳоро ба унвони ахли китоб мепазирад. Зоро онҳо ба асли динҳои илоҳӣ ба гунае ошнойӣ ва эътиқод доранд ва дар ин бора ба мусалмонон хеле наздик мебошанд, ҳарчанд динҳояшон комилан таҳриф (дастхӯрда ва дигаргун) гашта, ба ширку бут-парастие табдил ёфтаанд.

Яке аз пояҳои муҳимми эътиқодӣ дар ислом эҳтироми ҳукуқи мансубиятҳои динӣ ва ҳамзистии мусолиматомез бо пайравони тамоми динҳо ва ҷараёнҳои мебошад, ки дар ҷорҷӯбай муносибатҳои дӯстона ва ҳусли ҳамҷаворӣ бо мусалмонон ба сар мебаранд ва ба амнияти онҳо таҳдиде ба вучуд намеоваранд. Илова бар ин, ислом барои ахли китоб имтиёзҳои дигареро, ба монанди ҷоиз будани никоҳи занон ва ҳалол будани забоеҳ (гӯшти ҳайвоноти забҳкарда)-и онҳо барои мусалмонон, дар назар гирифтааст. Коғирони гайри ахли китоб аз чунин имтиёзҳои маҳрум мебошанд. На никоҳ ва барқарор намудани муносибатҳои хонаводагӣ бо онҳо ҷоиз аст ва на забҳи онҳо барои мусалмонон ҳалол дониста мешавад. Зоро онҳо аз на-зари эътиқодӣ ва тарзи тафаккури зиндагӣ комилан аз мусалмонон фарқ доранд.

Муҳити хонавода ва робитаҳои заношавҳарӣ эҷоди муҳаббат, дӯстӣ, ҳамрангӣ дар зиндагӣ, таъсирпазирии мутақобил ва таъсиргузорӣ дар яқдигарро тақозо менамояд ва бе фароҳам гардидани ин заминаҳои ботинӣ ҳадафи аслии ақди издивоҷ таҳаккӯқ намеёбад. Вақте дар миёни зану шавҳар ва ахли хонавода чунин ҳолатҳои бояд ҳатман вучуд дошта бошанд, пас ин ишқу алоқа ва дилбастагӣ ба дурнамои зиндагӣ ногузир дар ҳамдигар таъсир ме-гузорад ва ҷонибҳоро ба сӯи эътиқодоти ягдигар гароиши фикрӣ медиҳад.

Ислом бо дарназардошти ҳамин ҳолати таъсиргузорӣ ва тафовути асосӣ дар эътиқодот ва тарзи тафаккури мушрикон ва дигар кофирони гайри аҳли китоб эҷоди равобиғти заношавҳарӣ ва ақди никоҳ бо онҳоро барои мусалмонон мамнӯй намудааст. Зеро дар натиҷаи барқарории равобиғти заношавҳарӣ ва ишқу алоқаи муҳити хонаводагӣ заминаҳои таъсиргузориҳои мутақобил фароҳам мегарданд. Қуръони карим мефармояд: «**Ва ҳаргиз Худованд барои кофирон бар (сари) мӯъминон роҳ (-и нуфуз ва султæе) нагардонад**».<sup>1</sup>

Дар чунин фазое мӯъминонро ба сӯи ширку қуфр қашда, дар дилашон тухми бадбинӣ ва нафрат нисбат ба эътиқодоти исломиро ба вучуд меоваранд. Ба ҳамин сурат одамро ба сӯи ҷаҳаннам ва оташи дӯзах мебараанд.

Манзури ислом, пеш аз ҳама, солим мондани эътиқодоти динӣ ва ҷавҳари шаҳсияти инсон мебошад ва дар ҳар чое, ки ҳавфи аз байн рафтани онҳо вучуд дошта бошад, инсонро қотеъона аз он барҳазар доштааст. Бинобар ин, қанизи мӯъмине дар ин бора аз озодазани мушрика беҳтар аст, ҳарчанд ҳусну зебоӣ, латофати ҷисмӣ ва ё ҷозибаҳои моддиаш шуморо мафтун намоянд. Ҳамчунин, занони мӯъминро ба никоҳи мардони мушрик дароварда намешавад. Дар ин бора ғуломи мӯъмине аз озодмарди мушрик беҳтар аст, ҳарчанд ҳусну зебоӣ, чусту ҷолоқӣ, вазъи иҷтимоӣ ва ё дигар ҳусусиятҳои вай шуморо ба ҳайрат оваранд. Онҳо охир одамро ба сӯи оташ мекашонанд ва Худованд бо ёрӣ ва иродай ҳуд ба сӯи биҳишт ва мағфират фаро меҳонад. Яъне заминаҳои расидан ба биҳишт ва роҳҳои ба даст овардани мағфирати ҳудро бо бунёди низоми ҳакимонаи қонунгузорӣ дар ихтиёри мӯъминони некӯкор мегузорад. Худованд дар ин бора мефармояд:

**«Занони мушрикро ба никоҳ (-и ҳуд) надароред, то он ки имон оваранд ва ҳатман қанизи мӯъмине (дар ин бора) аз озодазани мушрика беҳтар аст, ҳарчанд (ҳусну зебоии)**

<sup>1</sup> Сураи Нисо, 4: 141.

**вай шуморо ба шигифт оварад.** Ва занони мӯъминро ба никоҳи мушрикон дарнаоваред, то он ки имон оваранд ва ҳатман ғуломи мӯъмине аз озодмарди мушриқ бехтар аст, ҳарчанд вай шуморо ба шигифт оварад. Онҳо (охир) ба сӯи оташ фаро меҳонанд ва Худо бо кӯмак ва иродай худ ба сӯи биҳишт ва мағфират фаро меҳонад ва оятҳои худро (бо ин равшаний) барои мардум баён менамояд, то онҳо панд бардоранд».<sup>1</sup>

Бинобар ин, издивоҷ бо коғирони маҷусӣ (оташпаратон) ва пайравони дигар динҳои ботил ва гайриосмонӣ, ба монанди буддоихо, чинҳо, ҳиндӯҳо ва ҳамчунин онҳое, ки Худоро соҳтаи фиқри инсон ва динро хурофот мепонанд, ба мисли коммунистҳо ва атеистҳо ба монанди издивоҷ бо мушрикон ҳаром ва шаръян мамнӯъ мебошад, на зани мусалмон метавонад ба никоҳи онҳо дарояд ва на марди мусалмон метавонад аз онҳо зан гирад.

Худованд дар бораи дуруст будани никоҳи занони аҳли китоб барои марди мусалмон ва шарту шароити он дар зимни ояти 5-уми сурай Моида мефармояд: «**Имрӯз барои шумо покихо ҳалол гардонида шудаанд ва таъом (забоех)-и онҳое, ки ба эшон китоб дода шудааст, барои шумо ҳалол ва таъоми шумо барои онҳо ҳалол мебошад ва (ҳамчунин) занони покдоман аз занҳои мӯъмина ва занони покдоман аз онҳое, ки пеш аз шумо ба онҳо китоб дода шудааст, (бароят ҳалол мебошанд), вакте маҳри онҳоро бидиҳед, дар ҳоле, ки (ин корро) покдоманона анҷом диҳед, на бо (роҳи) тардоманий ва дӯст (маъшуқа)-гирана...».<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Сурай Бақара, 2: 221.

<sup>2</sup> Дар ин оят ҳам ҳайвоноти забҳкардаи аҳли китоб ва ҳам занони покдомани онҳо барои мӯъминон ҳалол гардонида шудаанд, vale чи тавре мушоҳида менамоем, барои ин кор чор шарт низ зикр гардидааст: а) Он занҳо покдоман бошанд. б) Маҳрашон дода шавад, яъне ақди никоҳ ба таври дуруст ва шаръӣ сурат гирад. в) Он бо мақсади ҳифзи покдоманий ва иффати худ ва он зан анҷом гирад. г) Мақсади тардоманий (зинокорӣ) ва дӯст (маъшуқа)-бозӣ дар он вучуд надошта бошад.

Лозим ба ёдоварист, ки никоҳи занони аҳли китоб барои мардони мусалмон ҷоиз аст, вале никоҳи зани мусалмон бо мардони аҳли китоб қатъиян манъ аст.<sup>1</sup> Қуръони карим дар ин бора мефармояд: «...На он (занони мӯъмин)-ҳо барои коғирон ҳалол ҳастанд ва на коғирон барои онҳо ҳалол мебошанд».<sup>2</sup>

Чуноне гуфта шуд, ислом никоҳи занони аҳли китобро барои мусалмонон бо шароити хосе иҷозат додааст, вале агар никоҳи онҳо ба манофеи ҷомеаи исломӣ дар тазод қарор гирад ва ё аз ҷиҳати демографӣ ба зарари мусалмонон тамом шавад, дар он сурат никоҳи онҳо макрӯҳ аст ва ҳокими шаръ метавонад аз он монеъ шавад.

Абӯбакри Чассос дар тафсири худ овардааст, ки Ҳузайфа ибни Ямон – яке аз бузургони саҳоба – ба зани яхудие (дар шаҳри Мадоин) издивоҷ намуд. Ҳалифаи мусалмонон, Умар (р) ба вай навишт: Ӯро раҳо кун! Ҳузайфа дар зимни номае аз вай пурсид: Оё вай ҳаром аст? Умар (р) дар ҷавобаш навишт: Не валокин бим дорам, ки бо занони бадкораи онҳо наздиқӣ намоед!<sup>3</sup>

Дар китоби «Ал-осор»-и имом Муҳаммад (рҳ) дар ин бора омадааст: Ҳузайфа дар шаҳри Мадоин бо зани яхудие издивоҷ намуд. Умар (р) ба вай навишт: Ӯро раҳо кун! (Ҳузайфа) дар номае аз вай пурсид: Эй амиралмӯъминин! Оё вай (бар ман) ҳаром аст? Умар (р) боз ба вай навишт: Ман ба таври қатъӣ ба ту амр мекунам, пеш аз он ки номаи маро ба замин бигузорӣ, Ӯро раҳо кун! Зоро бим дорам, ки дигар мусалмонон (дар ин кор) аз ту пайравӣ намоянд ва занони аҳли китобро аз ҷиҳати зебоӣ баргузинанд ва

<sup>1</sup> Ин мавзӯъ ба таври пурра аз Тафсири «Навини Қуръони карим», таълифи муаллиф, тафсири ояти 221-уми сураи «Бақара» иқтибос шудааст.

<sup>2</sup> Сураи Мумтаҳана, 60: 10.

<sup>3</sup> Абӯбакр Аҳмад ибни Алӣ маъруф ба Ҷассоси Ҳанафӣ, Тафсири Аҳкомулқуръон. – Ҷ. 2. – С. 459. – Бейрут. Минбаъд: Аҳкоми Қуръони Чассос.

дар натича онҳо сабаби гирифторӣ ва бешавҳар мондани занони мусалмон гарданд.<sup>1</sup>

### **Баъзе масоили боби никоҳ**

**1.** Никоҳ кардани занҳои аҳли китоб, ба монанди яхудиён ва насрониён, ба шарте ки ба китоби осмонии худ пойбанд бошанд, ҷоиз аст, vale барои шахсияти мусалмон аз ин гуна зангириҳо худдорӣ намудан беҳтар аст.

**2.** Издивоҷ бо занони ситорапараст, оташпараст ва гайра агар ба дине эътиқодманд буда, ба яке аз китобҳои осмонӣ эътироф намоянд, ҷоиз аст, vale агар танҳо ситорапараст ва ё оташпараст буда, ба китобе имон надошта бошанд, ба ҳеч ваҷӯ ҷоиз нест.

Издивоҷ бо заноне, ки на мусалмон ҳастанд ва на аҳли китоб, яъне на яҳудӣ ва насронӣ, балки ба ҳеч дини осмоние эътиқод надоранд, қатъан ҳаром ва мамнӯъ мебошад.

Ҳатто аксари аҳли китоб (яҳудиён ва насрониён) аз ҳайси миллӣ ва нажодӣ яҳудӣ ва насронӣ мебошанд ва аз нигоҳи динӣ даҳрӣ ҳастанд. Агар пас аз таҳқиқ зане аз аҳли китоб пайдо шавад, ки даҳрӣ ва ё бедин набошад, никоҳи вай дуруст аст, аммо чуноне гуфта шуд, бо вай низ никоҳ накардан беҳтар аст.

### **Никоҳи фузулӣ**

Ба никоҳи яқдигар даровардани марду зане бе иҷозат ва оғоҳии онҳо **никоҳи фузулӣ** гуфта мешавад. Никоҳи фузулӣ се қисм аст: Ё танҳо аз тарафи зан мешавад, яъне дар гиёби зан вайро ба никоҳи касе дармеоваранд, дар сурате ки ў худ бехабар аст. Ё танҳо аз тарафи мард мешавад, яъне дар гиёби вай касеро бо ў ақд мебанданд ва ё аз ҳар ду та-

<sup>1</sup> Алғиқҳу-л-исломӣ ва адиллатуху. – Ч. 7. – С. 160. Ба нақл аз китоби Ал-осори имом Муҳаммад (px).

раф, яъне марду занеро, дар сурате ки худи онҳо хабар на-доранд, ба ҳам ақд мебанданд.

Ин навъ никоҳ ба ризояти ҷониби ғоиб пас аз огоҳ гардидаш мавқуф (вобаста) аст. Дар сурате ки пас аз огоҳ шудан ба он розӣ гардидаш ва ба ҳукми он тан дар-доданд, никоҳ дуруст ва агар не, никоҳ ботил мегардад. Яъне марду зан агар пас аз шунидани хабари ақдашон гуфтанд розӣ ҳастем, он ақд ҷанбаи шаръӣ пайдо мекунад ва дуруст мегардад, vale агар гуфтанд, ки *розӣ нестем*, ботил (бекор) мегардад.

Шахсе ба дигаре дастур дод, ки духтари хурдсолашро бо номи Омина барои Мачид ақд намояд ва он шахс дар ҳузури падар ва як шоҳиди дигар никоҳро ба мавриди иҷро гузошт, ақд дуруст мешавад, зоро падар дар сурати ҳу-зури шахсии худ, дар ҳақиқат, ба унвони никоҳдиханда ва сарпасти духтар ва вакил ба унвони шоҳид ҳисоб мегарданد, ки бо ҳамин ду шоҳид низ такмил мейбад.

### Ақди никоҳ ба воситаи китобат, ваколат ва рисолат<sup>1</sup>

Масъалаи никоҳ ба василаи китобат – нома, фиристо-да (расул) ва вакил (намояндаи ваколатдор) дар фиқҳи ис-ломӣ, ба хусус фиқҳи ҳанафӣ, ба таври шоёне мавриди баррасӣ ва таҳқиқ қарор гирифтааст. Ин се сурати масъа-ла дар ҷузъиёт каме аз яқдигар фарқ доранд. Ибни Ҳумом дар Фатҳ<sup>2</sup> мегӯяд: Ақди никоҳ бо китоб – нома ба монанди хитоб – қалом баста мешавад.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Манзур аз рисолат дар ин ҷо фиристодани пайгом ба воситаи расул ва қосиде аст, ки ваколати маҳдуд – танҳо ҳаққи расонидани пайгомро дорад.

<sup>2</sup> Ғақехон аксаран дар навиштаҳои худ номи Фатҳро ба таври мутлақ зикр менамоянд ва манзури онҳо китоби Фатҳулқадир – шарҳи Ҳидояи шариф, таълифи Камолуддин Муҳаммад ибни Аб-дульвоҳиди Сивосӣ маъруф ба Ибни Ҳумоми Ҳанафӣ аст.

<sup>3</sup> Фатҳулқадир. – Ч. 3. – С. 189.

**1.** Сурати масъалаи нома ин аст, ки мард дар номае аз зан хостгорӣ ба амал оварад. Вақте нома ба зан расид, онро дар ҳузури ду шоҳид бихонад ва бигӯяд: Худро ба никоҳӣ ў даровардам ва ё бигӯяд: Фалонӣ ба ман номае навишта, маро барои худ хостгорӣ намудааст ва шумо шоҳид бошед, ки худро ба никоҳӣ ў даровардам.

Агар мӯҳтавои мактубро барои шоҳидон нахонда, бигӯяд: Худро ба никоҳӣ фалонӣ даровардам ва ё зан ҳам дар ҷавоби нома бинависад: Худро ба никоҳӣ ту даровардам, он дуруст намегардад. Зоро шунидани шоҳидон қаломи ҳар ду тарафро шарти сиҳати никоҳ аст. Дар сурати аввал шоҳидон қаломи мардро, ки дар нома дарҷ гардида ва дар сурати дуюм қаломи ҳар дуро нашунидаанд.

Ин дар сурате аст, ки мард аз маҳфили ақд гоиб бoshад. Аммо агар ҳар ду ҷониб – марду зан – дар маҳфили ақди никоҳ ҳозир бошанд ва мард дар вараҷе бинависад: Туро ба никоҳӣ худ даровардам ва зан ҳам бинависад ва ё бигӯяд: Қабул кардам, никоҳ дуруст намегардад. Зоро дар он яке аз шартҳои сиҳати ақди никоҳ – шунидани шоҳидон лафзи иҷоб ва қабулро аз онҳо таҳаққуқ наёфтааст. Дар ин ҷо дар сурати китобати ҳар ду иҷоб ва қабул ба таври комил ва дар сурати китобати мард ва қабули лафзии зан нисфи ақд аз сӯи шоҳидон шунидааст.

Фарқ китоб – нома аз хитоб – қалом дар он аст, ки идтиҳоди маҷlis дар ҳар ду шарт аст, вале он дар шакли хитоб ба як маҷlis маҳдуд мегардад ва дар китоб ба як маҷlis маҳдуд намебошад. Бинобар ин, агар зан тану нағси худро бахшид ва мард дар он маҷlis чизе нагуфт ва пас аз он дар маҷlisи дигар гуфт: Қабул қадрам, никоҳ дуруст намешавад. Зоро иҷоб ва қабул, яъне баста шудани ақд дар як маҷlis сурат нағирифтааст. Аммо китоб ба як маҷlis маҳдуд намебошад, балки қироати он дар маҷlisи дигар ба манзалаи хитоби нав аст ва агар зан қабул кунад, ақд саҳех мегарداد.

**2.** Никоҳ ба тариқи ваколат низ ҷоиз аст. Сурати он чунин аст, ки мард шахсеро аз ҷониби худ вакил менамо-

яд, ки фалон занро ба никоҳи вай дароварад. Вакил он занро ваколатан ба никоҳи вакилкунанда медарорад. Дар мазҳаби ҳанафӣ зан низ метавонад шахсеро аз ҷониби худ барои бахшидани тану нафсаш вакил созад.

Ваколати шахс ё мутлақ мешавад ва ё муқайяд ва маҳдуд. Агар мард шахсеро ба таври мутлақ аз ҷониби худ барои никоҳи зане ваколатдор намояд, салоҳиятҳои зиёде ба вай voguzor мегардад, vale az назари Имомайн набояд дар тасарруфоти худ аз зътиборот ва меъёрҳои маъмул дар урф берун гардад.

Дар назди имом Абӯҳанифа (рҳ) бошад, ваколати мутлақ дар боби никоҳ, ҷуз дар мавридҳое, ки мазаннаи сунистифода аз сӯи вакил дар онҳо вучуд дорад, бар асоси қоиди «Мутлақ бар итлоқи худ ҷорӣ дошта мешавад» ба ҷизе муқайяд ва маҳдуд намегардад. Аммо дар ҷое, ки мазаннаи суи истифода аз сӯи вакил вучуд дошта бошад, тасарруфоти вай ба иҷозати муваккил мавқуф мебошанд. Бар ҳамин асос, дар бораи корбурди салоҳиятҳо дар ваколати мутлақ дар бъязе мавридҳо дар байни имом Абӯҳанифа (рҳ) ва Имомайн тафовути назар вучуд дорад.

Дар навъи ваколати муқайяд шахси вакил бояд аз маҳдудиятҳое, ки ваколатдиҳанда барояш муайян намудааст, берун набарояд. Агар корро дар доираи салоҳиятҳои маҳдуди ваколаташ ва ё берун аз он, vale ба нафъи муваккил анҷом дод, ақд бар муваккил ноғиз мегардад. Аммо агар берун аз худуди ваколаташ ба зарари муваккил дар коре тасарруф намуд, он ба иҷозати вакилкунанда мавқуф аст, агар иҷозат дихад, ноғиз мешавад ва агар онро рад намояд, гайри мақбул аст.

Намунаи ваколати муқайяд дар боби никоҳ он аст, ки шахсеро барои бастани ақди никоҳ ба зани муайяне ё аз хонаводаи маҳсусе ва ё бо сифатҳои ва нишондодҳои мушиҳҳасе вакил намояд. Ваколати мутлақ аз зикри ин чизҳо ва ҷунин қайдҳое холӣ аст.

**3. Расул (фиристода)** бошад, танҳо ҳомили пайғоми мард аст ва ҷуз расонидани қаломи вай дигар ҳеч гуна ва-

колате надорад. Вакте пайгоми мардро ба зан расонд, вазифаи вай тамом мешавад. Агар зан дар ҳамон маҷлис онро қабул кунад ва шохидон қаломи онҳоро бишунаванд, ақд саҳеҳ мешавад, vale агар дар он маҷлис чизе нагуфт ва шахси фиристода дар маҷлиси дигар онро такрор кард ва зан қабул намуд, никоҳ дуруст намегарадад, зеро вазифа ва ё ваколати расул дар ҳамон навбати аввал ба поён расида буд.<sup>1</sup>

### **Бастани ақди никоҳ аз тариқи воситаҳои алоқа – телефон, барқия, факс, интернет ва гайра**

Шоёни зикр аст, ки башарият дар асри гузашта ба дастовардҳои азиме дар соҳаҳои гуногуни илмӣ даст ёфта, зиндагиро бо имконоти пешрафти техникӣ ва шароити рафоҳияти моддӣ таъмин намудааст. Аз ҷумла, дар замини алоқа ва васоили иттисолот имкони муколама ва гуфтугӯи мустақимро аз дуртариҳи нуқтаҳои олам барои худ муюссар сохтааст. Ин таҳаввули сареи илмӣ ва техникӣ ҳаёти инсонро аз паҳлӯҳои гуногун, ба ҳусус аз ҷанбаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ зери таъсир ва пӯшиши иттилоотӣ қарор дода, маҷоли бастани ҳар гуна қарордодро аз роҳи дур фароҳам овардааст, ки ҳаёти шахсӣ, ҳонаводагӣ ва иҷтимоии мусалмонон низ аз ҳавзаи он берун намондааст.

Саволе, ки дар ин ҷо матраҳ мешавад, ин аст, ки оё дар ин аср бастани ақди никоҳ ва дигар қарордодҳои шаръӣ аз тариқи воситаҳои нави алоқа – барқия, факс, телефон, интернет ва гайра – ба монанди ирсоли нома, ваколат ва гайра, ки дар фикҳи исломӣ ба таври муфассал мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд, дуруст мешавад ё не?

Аз он ҷо ки ин масъала ба тозагӣ вориди ҳавзаи фикҳи исломӣ гардидааст, ҳанӯз ба таври дақиқ мавриди арзёбӣ қарор нагирифта ва ба тартиби мавзӯъбандиҳои масоили фик-

<sup>1</sup> Фатхулқадир. – Ч. 3. – С. 189, 190.; Раддулмӯхтор. – Ч. 4. – С. 83-87.

ҳӣ дар соҳтори аҳкоми динӣ қолабрезӣ нашудааст. Аз ин рӯ, донишмандон ва маҷомеи фикҳӣ дар ҷаҳони ислом ба он бархурди эҳтиётомезе намудаанд.

Ба ҳар ҳол, ҷизе ки метавон онро дар ин боб ба ма-соили қитобат – нома мулҳақ соҳт, бастани ақди никоҳ аз тариқи барқия ва факс аст. Аз тариқи онҳо имкони пеш-рафтатаре барои ирсоли нома ва мукотиба аз роҳи дур му-яссар гардидааст. Вале дар онҳо ду ҷиз бояд ба инобат ги-рифта шавад: Яке ҳамон шарти нома, ки пас аз расидан ба зан бояд дар ҳузури шоҳидон ҳонда шавад ва онҳо қаломи ҳар ду ҷониби акдро бишунаванд. Ва дигаре таҳкиқ ва ташхиси нусхай он, то нисбат ба аслӣ будани он итминон ҳосил шавад ва аз тақаллуб ва соҳтакорӣ эмин монад.

Шоёни зикр аст, ки васоили алоқа дар маҷмӯъ ба се қисм тақсим мешаванд: а) ҳаттӣ, б) савтӣ, в) савтӣ ва суратӣ.

а) Аз тариқи баъзе васоили алоқа, ба монанди барқия ва факс тамоси ҳаттӣ ва алоқа аз роҳи мукотиба ҳосил мешавад ва он шакли пешрафтатари ирсоли нома ба шумор меравад.

б) Аз тариқи телефон танҳо тамоси савтӣ сурат меги-рад ва дар он ҷонибҳо садои яқдигарро мешунаванд.

в) Аз тариқи интернет бошад, имрӯзҳо бо истифода аз камераҳо ва дигар дастгоҳҳои эфирӣ тамоси савтӣ ва суратӣ ҳар ду сурат мегиранд ва ҷонибҳо метавонанд яқдигар-ро бубинанад.

Дар тамоси савтӣ эҳтимоли тақаллуб ва соҳтакорӣ бештар вучуд дорад. Зоро дар он тақлид (имитация)-и са-до ва пахши ҳар гуна гузоришҳои ғайривоқеӣ ва садоҳои қалбакӣ имкон дорад.

Аз тариқи интернет бошад, имкони шунидан ва дида-ни савту сурати ҷонибҳо ва ҳамин тавр шоҳидон вучуд до-рад, вале бо ин вучуд Маҷмаъи фикҳи исломӣ тобеи Соз-мони Конфронси исломӣ ва Кумитаи доимӣ барои ифто дар мамлакати Суъудӣ аз иҷозати фатво барои ҷавози он ҳуддорӣ кардаанд.

Маҷмаи фикҳи исломӣ дар нишasti давраи ҷаҳорumi ҳуд, ки дар таърихи 17-23 моҳи шаърони соли 1410ҳ. му-

тобик ў 14-20 марта соли 1990м. дар шаҳри Ҷадда баргузор гардид, пас аз мутолиаи матолиби пешниҳодшуда ба Маҷмаъ дар бораи бастани қарордодҳо ба воситаи дастгоҳҳои нави алоқа дар бораи ақди никоҳ қарори зеринро ба тасвиб расонд:

4. Қоидаҳои мазкур (сихати қарордодҳо ба воситаи дастгоҳҳои нави алоқа) ақди никоҳро шомил намегарданд, зоро дар он гузаронидани шоҳид шарт аст.<sup>1</sup>

Дар фатвои Кумитаи доимӣ барои ифто омадааст:

**Савол:** вақте рукнҳо ва шартҳои никоҳ фароҳам гарданд, ...оё бастани ақди никоҳ ба воситаи телефон ҷоиз аст ё не?

**Чавоб:** Бо назардошти фиребкорӣ ва найрангбозӣ ва тақлиди садо, ки дар ин рӯзгор бисёр шудаанд ва бо таваҷҷӯҳ ба эътинои шариати ислом ба хифзи фарҷҳо ва номусҳо Кумита зарур медонад, ки дар бастани ақди никоҳ ва додани ваколат дар он ба муколамаҳои телефонӣ эътибор карда нашавад.<sup>2</sup>

Аммо муфтии пешини Суъудӣ Абдулазиз ибни Абдуллоҳ бин Боз дар ҷавоби ин савол: Духтарамро ба никоҳи фалонӣ даровардам, вай гуфт: Қабул кардам, дұхтар розӣ аст ва шоҳидон сұханони моро аз тарики баландгӯи телефон мешунаванд, оё ин ақди никоҳ шаръян эътибор дорад (ва дуруст аст)? Фармуд: Агар ончи гуфта шуд, сахех бошад (ва дар он бозӣ ва соҳтакорие вучуд на дошта бошад), пас дар он мақсади шартҳои никоҳи шаръӣ ҳосил шудаанд ва ақд сахех аст.<sup>3</sup>

Пас дар чунин ҳолат, яъне дар вақте, ки аз як сӯ, масъала ҳанӯз ба таври пурра дар қолаби мавзӯъбандиҳои

<sup>1</sup> Қарорҳо ва тавсияҳои Маҷмаи фикҳи исломӣ тобеи Созмони Конференси исломӣ, қарори № 52 (6/3). – Нусхай электронии он дар мактабаи шомила.

<sup>2</sup> Мавқеъ – ислом: савол ва ҷавоб. – Нусхай электронии он дар мактабаи шомила.

<sup>3</sup> Ҳамон сарчашма.

фиқҳӣ надаромадааст ва аз сӯи дигар, эҳтимоли тақлиди садо, тақаллуб ва пахши гузоришҳои нодуруст аз сӯи дигар одамон дар ин васоил, ба хусус дар телефон ва интернет, вучуд дорад, агар ба амал баровардани ақди никоҳ аз роҳҳои дигар, ба монанди ваколат, имкон дошта бошад, он авлотар аст.

Дар бораи талоқ ҳарчанд он шартҳое, ки барои дуруст гардидани никоҳ зарур буданд, дар назар гирифта нашуудаанд, vale агар аз роҳҳои нави алоқа сурат гирад, бояд мавзӯъ ҳатман таҳқиқ ва пайгирий шавад, то дар он низ тақаллуб ва соҳтакорие роҳ наёфта бошад.

Дар боби никоҳ ва талоқ зикри ду нуктаи дигар зарур ба назар мерасад:

**а)** Никоҳ пас баста шудан бар асоси муқаррароти шаръ хуб, балки зарур аст, ки дар назди мақомоти дахлдори давлатӣ доир ба асноди шаҳсӣ ва корҳои шаҳрвандӣ – дар идораи сабту қайди асноди шаҳрвандӣ ба қайд гирифта шавад. Зеро он дар таҳқими бинои хонавода ва расмияти равобити заношавҳарӣ дорои аҳамияти хосе аст ва аз сӯи дигар, барои исботи насаби фарзандон, муайян соҳтани синну сол, мансубияти миллий, шаҷара ва ҳамин тавр идомаи таҳсилот ва қасбу кори онҳо дар оянда нақши ҳаётан муҳим дорад.

**б)** Дар бораи ҳаллу фасли масоили талоқ, баррасии сабабҳои фурӯпошии хонаводаҳо ва таҳқиқи бӯҳронҳои оиласӣ хуб аст ба донишмандони масоили динӣ ва мутаҳassisони аҳқомшинос муроҷиат шавад, vale беҳтар, балки зарур аст, ки доир ба ин кор ниҳоди салоҳиятдори давлатие таъсис дода шавад ва бо бакоргирии шаҳсиятҳои бодиённат ва коршиносони воқеӣ ба сурати расмӣ ба ин масоил расидагӣ шавад.

Зеро ташкили хонаводаи солим, пешгирий аз фурӯпошии оилаҳо ба сабабҳои ноҷиз, ҳифзи насаби фарзандон, ҳаллу фасли боҳирадонаи масоили талоқ ва ҳифозат аз номус ва каромати инсонии мардум аз муҳимтарин мақсадҳои шариат ба шумор мераванд. Аз сӯи дигар, таҳқими

бинои хонавода, таъмини шароити рушди нерӯҳои зехнӣ ва зарфиятҳои инсонӣ дар насли ҷавон ва ҳифзи генофонди миллӣ асоси стратегияи рушди арзишҳои миллӣ ва дар сарҳатти барномаҳои фарҳангӣ-маърифатии кишвар қарор доранд. Барои расидан ба ҳадафҳои стратегии рушди арзишҳои миллӣ, ҳифзи сармояи инсонӣ дар кишвар ва ба вуҷуд овардани наслҳои шоиста ин кор ба иқдоми амалӣ ва дастирихое дар сатҳи давлат ниёз дорад.

Зоро бӯхронҳои хонаводагӣ ва баррасии масоили оилавӣ, ба ҳусус дар замини на талоқ ва ҷудоӣ, ба ҷа-вобҳои назариявӣ ва ба дур аз ҳавзаи фикҳи татбиқӣ ҳалли комили ҳудро пайдо намекунанд. Балки расидагӣ ба ин умур ба як силсила коргузориҳо ва имконоти ниёз до-рад, ки онҳоро муҳтасаран зикр менамоем: **а)** салоҳияти иҷроӣ ва дар сатҳи давлатӣ, **б)** маркази санадгузорӣ ва қайди ҳаводис ва воқеот – фатвоҳо: пурсишҳо ва посухҳо, **в)** таҳқиқот ва барҳӯрди амалӣ бо рӯйдодҳо – омӯзиши мавзӯъ ва саволи пешниҳодшуда, таҳқиқи амалии он, ҷамъии шавоҳид дар бораи он ва гайра, **г)** таъсиси шабакаи корӣ ва ҷалби қадрҳои мутахассис, **д)** имконоти молӣ.

### *Фасли чорум*

## ЗАНҲОЕ, КИ НИКОҲИ ОНҲО ҲАРОМ АСТ – МАҲРАМҲО

*Маҳрамҳо се қисм мешаванд:*

1) *Маҳрамҳои насабӣ* ва онҳо хешовандоне мебошанд, ки акди никоҳ бо онҳо барои ҳамеша ва абадан ҳаром аст. *Ва эшон иборатанд аз:* 1 – модар, 2 – модари модар (бидӣ) ва модари падар то чанд насле (пуште) боло раванд, 3 – духтар, 4 – духтари духтар ва духтари писар то чанд насле (пуште) поён раванд, 5 – хоҳар, 6 – духтари хоҳар ва духтари бародар то чанд насле (пуште) поён раванд, 7 – амма, 8 – хола.

Маҳрамҳои насабӣ ва абадӣ дар маҷмӯъ ҳафт навъ мебошад, ки бо китоби Худо маҳрамият ва ҳурмати никоҳи онҳо собит шудааст. Худованд мефармояд:

حُرْمَتٌ عَلَيْكُمْ أَمْهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ  
 وَخَلَّاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

«Бар шумо модарон, духтарон, хоҳарон, аммаҳо, холаҳо, духтарони бародар ва духтарони хоҳаратон ҳаром гардонида шудааст».<sup>1</sup>

2) *Маҳрамҳои сабабӣ* ва онҳо хешовандоне мебошанд, ки ба сабаби издивоҷи шахс барои вай маҳрами абадӣ гардидаанд ва ё ба сабаби издивоҷи падар ва ё писарааш барои вай маҳрами абадӣ гардидаанд. Ин силсилаи маҳрамҳо низ ҳамеша барои ў ҳаром мебошанд. Ба инҳо маҳрамҳои бо мусоҳарат (домодӣ) низ мегӯянд, яъне маҳрамҳое,

<sup>1</sup> Сураи Нисо, 4: 23.

ки аз тариқи домод шудан барояш ба вучуд омадаанд. *Ва онҳо иборатанд аз:* 1 – модари зан (хушдоман), ба маҳзи ин, ки занеро ба ақди худ даровард, модарашибарои вай ҳароми абадӣ мегардад, хоҳ бо он зан ҳамбистарӣ карда бошад, ё не, 2 – духтари зан дар сурате ки бо модарашибарӣ карда бошад, vale агар модарашибарро пас аз ақди пеш аз он ки бо вай ҳамбистарӣ кунад, талоқ дод, метавонад бо вай издивоҷ намояд, 3 – зани падар (моиндар) ва зани падаркалон то чанд насле (пуште) боло раванд, 4 – зани писар (келин) ва занони писарони писар.

Ин чор навъи маҳрамҳои сабабӣ низ бо китоби Худо собит шуда, маҳрамияти онҳо абадӣ мебошад. Худованд мефармояд:

وَلَا تَنِكِحُوا مَا نَكَحَ أَبْاءُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ  
إِنَّهُ كَانَ فَرِحَشَةً وَمَقْتَلًا وَسَاءَ سَبِيلًا

«Ва он занонеро, ки падаронатон никоҳ кардаанд, ба никоҳи худ дарнаёваред, магар он чи (то ин замон) гузашт. Ин дар ҳақиқат, фохиша ва роҳи баде аст».<sup>1</sup> Ҳамчунин мефармояд:

وَأَمْهَتُ نَسَآئِكُمْ وَرَتَبِيْكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نَسَآئِكُمُ الَّتِي  
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
وَحَلَّتِمُ أَبْنَآئِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ

«Ва модарони ҳамсаронатон ва он пешдухтаронатон ки дар канори шумо аз он занонатон мебошанд, ки бо онҳо ҳамбистар шудаед, vale агар бо онҳо ҳамбистар нашуда бошед, (никоҳи дуҳтаронашон пас аз ҷудоӣ аз онҳо) бар

<sup>1</sup> Сураи Нисо, 4: 22.

**шумо гунохе надорад ва занони писаронатон ки аз пушти худатон мебошанд, бар шумо ҳаром гардонида шудаанд».<sup>1</sup>**

Эзоҳ: Мамнӯъияте, ки дар мавриди бародару ҳоҳар событ шудааст, барои се навъи бародарию ҳоҳарӣ, яъне бародарону ҳоҳарони аъёнӣ, ъаллотӣ ва ахёфӣ яксон аст. Манзур аз бародарону ҳоҳарони аъёнӣ он аст, ки ҳама аз як падару модар бошанд ва аз ъаллотӣ он аст, ки аз як падар ва ду модар (модарчудо) бошанд ва аз ахёфӣ он аст, ки аз як мадару ду падар (падарчудо) бошанд.

**а) *Маҳрамҳои сабабие, ки никоҳ бо онҳо мувакқатан ҳаром ва манъ аст.*** Инҳо ҳоҳар, хола ва аммаи ҳамсара什 мебошанд. Яъне, то замоне ки ин ҳамсара什 дар никоҳи ўст, онҳо бар вай ҳаром мебошанд.

**б) *Маҳрамҳои сабабие, ки аз тариқи зино барои шахси зинокор пайдо шудаанд.*** Инҳо низ барои ў маҳрамҳои абадӣ гардида, барои ҳамеша никоҳаш бо онҳо ҳаром мебошад. Яъне агар шахсе бо зани бегонае зино кунад, усул ва фурӯъи он зан ба ҳамон тартибе, ки дар маҳрамҳои сабабии абадӣ зикр шудааст, барои вай маҳрам мегарданд. Мусоҳарат (домодӣ) ҳамон тавре ки бо никоҳи шаръӣ событ мешавад, бо зино низ событ мешавад.

Мусоҳарат ва маҳрамияти сабабӣ чӣ тавре ки аз зино событ мешавад, аз бӯсидан, даст расонидан ва ба фарҷи зани бегонае нигоҳ кардан, агар он амалҳо бо шаҳват бошанд, низ событ мешавад. Агар зане ҳам бо шавҳат ба марде даст расонад ва ё бо яқдигар бӯсу канор намоянд, маҳрамият миёни онҳо событ мешавад.

Дар ин се ҳолат (бӯсидан, даст расонидан ва ба фарҷаш нигоҳ кардан) хурмати мусоҳарат (аз тариқи домодӣ) то вақте событ мешавад, ки омил ва ангезаи ба зино расонанда боқӣ бошад, яъне мард инзол нашуда бошад. Вақте мард инзол шавад, дигар он омил бартараф мешавад ва бо ҳамин хурмати мусоҳарат событ намешавад.

Ин амр, албаттa, ба маънои он нест, ки он занҳо ба-

<sup>1</sup> Сураи Нисо, 4: 23.

рои марди зинокор маҳрам гардидаанд ва вай бе монеъи шаръие бо онҳо шину хез ва ҳар кучое, ки бихоҳад, бо онҳо сафар менамояд. Балки ба маънои он аст, ки дигар на-метавонад бо ҳеч қадоми онҳо ақди никоҳ бандад ва робитаи машрӯъи заношавҳарӣ барқарор созад.

3) *Маҳрамҳои разой* ва онҳо хешовандоне мебошанд, ки аз тариқи ширхорагӣ барои инсон маҳрами абадӣ гардидаанд ва ақди никоҳ бо онҳо ҳамеша ва то абад ҳаром аст. *Ва онҳо иборатанд аз:* 1 – модари разой (зане, ки ба ў шир додааст), 2 – хоҳари разой (духтаре, ки ҳар ду аз пистони як зан шир хӯрдаанд).

Ҳурмати никоҳи маҳрамҳои разой низ бо китоби Худо собит шудааст. Ҳудованд мефармояд:

وَأَمْهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنْ آلِرَضَعَةٍ

«Ва он модаронатон ки ба шумо шир додаанд ва ҳаронатон аз разоат (низ) бар шумо ҳаром гардонида шудаанд».<sup>1</sup>

*Илова бар ин мавриҷҳо*, никоҳи занони шавҳардор ва ҷамъ намудани байнӣ ду апаву ҳоҳар дар як вақт бо китоби Худо ҳаром гардонида шудааст. Ҳудованд мефармояд:

وَأَنْ تَجْمِعُوا يَئِنَّ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

«Ва ин, ки байнӣ ду ҳоҳар (дар як вақт) ҷамъ намоед, магар он (чи то ин замон) гузашт. Ҳудо, бешак, омурзандай меҳруbon аст».<sup>2</sup> Ҳамчунин мефармояд:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

«Ва занони шавҳардор, ...».<sup>3</sup>

Ба гайр аз мавриҷҳо, ки зикр гардид, издивоҷ бо за-

<sup>1</sup> Сураи Нисо, 4: 23.

<sup>2</sup> Сураи Нисо, 4: 23.

<sup>3</sup> Сураи Нисо, 4: 24.

нони дигар шаръан чоиз мебошад. Куръони карим мефармояд:

وَأْجِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذِلِّكُمْ

**«Ва (заноне) пас аз инҳо барои шумо ҳалол гардонида шудаанд».<sup>1</sup>**

– Бинобар ин, шахсе наметавонад ду хоҳарро дар як замон ба никоҳи худ дароварад.

– Шахсе ду хоҳарро дар ду ақд ба никоҳи худ даровард, vale мушаххас карда нашуд, ки қадом яке аз онҳо аввал ақд шудаанд, ин никоҳ барои ҳеч қадоми онҳо чоиз нест. Бояд аз он мард чудо шаванд ва ҳар ду нисфи як маҳрро аз мард бигиранд.

– Шахсе наметавонад ду занро дар сурате ки агар яке аз он (ду зан)-ро мард фарз қунем, наметавонанд ба ақди ҳамдигар дароянд (никоҳ онҳо бо яқдигар мамнӯъ аст), масалан, зан ва аммааш ё зан ва ҳолааш ё зан ва духтари бародараш ва ё зан ва духтари хоҳарашро дар як замон болои хам ба никоҳ ҷамъ намоянд.

Ривоят шудааст, ки Расули Худо (с): «аз никоҳ кардан зан бар болои аммааш ё амма бар болои духтари бародараи ё зан бар болои ҳолааш ва ё ҳола бар болои духтари хоҳараши наҳӣ намудааст».<sup>2</sup>

– Шахсе бо зане зино қунад, модар ва духтари он зан барояш ҳароми абадӣ мегарданд, яъне наметавонад ба онҳо ақди никоҳ бандад.

– Шахсе бо шаҳват ба зане даст расонад ва шаҳвати он зан низ ба ҷунбиш дарояд, модар ва духтари он зан барояш ҳароми абадӣ мегарданд.

– Шахсе бо нигоҳи шаҳватолуд ба доҳили фарҷ (аврати ниҳон)-и зане назар афканад, модар ва духтари он зан

<sup>1</sup> Сураи Нисо, 4: 24.

<sup>2</sup> Саҳехи Бухорӣ, 5108, 5109, 5110; Саҳехи Муслим, 3422 (1408)-33, 3424 (...) -35, 3425 (...) -36; Сунани Абӯдовуд, 2065, 2066; Сунани Тирмизӣ, 1125, 1126; Сунани Насойӣ, 3288, 3289, 3296.

---

барояш ҳароми абадӣ мегарданд.

**Андарзи муҳим:**

Ҷавони мусалмонро зарур аст, ки аз боби эҳтиёт модаравӯси (хушдоман) худро бар аспу ҳар ё дучарха ё ҳар василаи нақлияе, ки баданҳо бо ҳам расиш ва молиш меҳӯранд, дар пушти худ савор нанамояд ё дасти худро ба ногоҳ ба тани вай нарасонад, зоро иттифоқо дар ҳолати ноҳудогоҳ эҳсоси лаззат барояш рӯй диҳад ва шаҳваташ ба ҷунбиш дарояд, ҳамсари ҳалолияш барои он мард ҳаром мегардад.

– Агар шахсе ҳамсари худро талоқи боин ё раҷъӣ намояд ва ё ҳамсарааш даргузарад, пеш аз гузаштани иддаи (муддати интизорӣ) талоқ ё вафот наметавонад ҳоҳари ҳамсари қаблияшро ба никохи худ дароварад.<sup>1</sup>

– Занҳои дигаре аз ҳешовандони ҳамсарааш, ки чамъи миёни онҳо бо ҳамсарааш ҷоиз набуд, ба монанди ҳолаву аммааш низ ҳамин ҳукмро дорад.

– Никоҳи занони оташпараст ва кофир (бедин) ҷоиз нест.

– Дар шариат расми писархондагӣ ва фарзандхондагӣ эътибори қонунӣ надорад. Агар зане писареро барои худ ба писархондагӣ пазирифта бошад ҳам, он писар метавонад аз назари шаръӣ бо ҳамон зан ақди никоҳ бандад.

– Дар никоҳи худ чамъ намудан миёни духтари аммаву хола ва духтари тагову амак ҷоиз аст.

– Занҳое, ки аз паҳлӯи насаబӣ никоҳашон барои шахсе ҷоиз набошад, аз рӯи разой (ширҳорагӣ) ҳам никоҳашон

---

<sup>1</sup> Соҳиби китоби «Анису-н-нисо» ҳолати вафоти ҳамсараашро аз он ҳукм истисно намудааст, яъне пас аз вафоти ҳамсарааш бе гузаштани иддаи вафот метавонад ба ҳоҳар ва ё дигар бастагони ҳамсарааш, ба монанди амма ва холааш ақди никоҳ бандад. Вале соҳиби «Хулосату-л-масоил» ҷуноне дар матн омадааст, миёни вафот ва талоқи ҳамсарааш дар масъалаи мазкур фарқе намегузорад. (Ҳафизуллоҳ Тоҳирӣ ва Ғуломаҳмади Муваҳҳидӣ, Хулосату-л-масоили фиқҳи ҳанафӣ. – Ҷ. 2. – С. 9. – Турбати Ҷом, 2003; Анису-н-нисо. – С. 117, 118).

чиоз нест.

– Ҳамон гунае, ки чамъ миёни ду хоҳари насабӣ ҷоиз намебошад, миёни ду хоҳари разой ҳам ҷоиз нест.

– Гирифтан (никоҳ)-и занি талоқшуда ё шавҳармурда пеш аз гузаштани иддаи талоқ ва вафот ҷоиз нест.

– Як мард бештар аз чаҳор занро наметавонад дар як вакт дар никоҳи худ дароварад. Аммо, дар сурате ки яке аз чаҳор занро талоқ намояд, пас аз гузаштани иддааш метавонад зани дигареро ба никоҳи худ дароварад.

– Ба шавҳар баромадани духтар ё занни суннимазҳаб ба марде, ки бинобар эътиқоди вай, таҳриф (качсозӣ) ва каму зиёдатие ба Қуръони мачид роҳ ёфтааст ё бинобар эътиқоди вай модари мӯъминон ҳазрати Оишаи Сиддиқа (р) нопок ва тӯҳматзада бошад ва ё саҳоба ва ёри бовафои паёмбари акрам (с) будани ҳазрати Абӯбакрро (р) инкор намояд, ҷоиз нест.

– Ба никоҳ даровардани зан ва духтаре, ки нисбат ба гуфтаҳои боло, як чунин эътиқоди нодуруст ва олуда дорад, низ барои марди мусалмон ҷоиз нест.

– Марде зани озоде дар никоҳи худ дошта бошад, наметавонад ба болои он қанизеро ба ақди худ дароварад, вале баръакс, агар қанизеро дар қайди никоҳ дошта бошад, метавонад бо зани озоде ақди заношавҳарӣ бандад.

– Марде занеро ба ақди никоҳи худ даровард, ки аз зино бордор мебошад, ақд ҷоиз аст, вале то замони вазъи ҳамл (таваллуд) набояд бо вай ҳамбистар шавад.

– Марде ду занро дар як ақд ба қайди никоҳи худ даровард ва баъд маълум гардад, ки яке аз онҳо барои вай ҳалол намебошад, масалан, хоҳари разоии ӯ мебошад, никоҳи он зани дигар дуруст аст.



## *Фасли панчум*

### АҲКОМ ВА САЛОҲИЯТҲОИ ВАЛӢ ДАР АҚДИ НИКОҲ

Валий дар лугат ба маъни дӯст аст ва дар истилоҳи илми фиқҳ валий кассеро мегӯянд, ки сарпарастӣ, ихтиёර ва салоҳияти никоҳи писару духтарро дар даст дошта бошад.

Валии писару духтар аввал падар аст ва дар сурате ки падар набошад, падаркалон (бобояш) аст, то қадом дараҷа (пушт)-е, ки дар қайди хаёт бошанд. Агар аз инҳо касе мавҷуд набошад, пас бародари аъёнӣ ва агар он ҳам ёфт нашавад, бародари ъаллотӣ. Чун то ин ҷо аз бародарон ва насли эшон касе пайдо нагашт, он гоҳ амаки аъёнӣ ва дар сурати набудани вай, амаки ъаллотӣ ва агар инҳо худ набошад, фарзандони онҳо ба ҳамон тартиби баёнгардида, сарпарастии духтару писари хурдсолро ба ӯҳда мегиранд.

Чун аз онҳо низ касе пайдо нагардад, навбат ба амаки падар ба ҳамон тартиби зикршуда ё амаки падаркалон бар ҳамон тартиби номбурда мерасад. Вақте то ба ин ҷо аз тарафи падар касе ёфт нашуд, дигар валий ва соҳиби ихтиёර модар аст. Агар модар набошад, модаркалон (бибӣ) ва чун инҳо низ набошанд, ҳоҳари аъёнӣ, баъд аз он ҳоҳари ъаллотӣ ва дар сурати набудани эшон низ, сарпарастии онҳо (духтару писар) ба ҳоҳари ахёфӣ (падарҷудо) voguzor мегардад.

Писару духтари ба балоғат расида, дар амри никоҳи худ соҳибхтиёր мебошанд. Ҳеч касе ҳаққи маҷбур карданни онҳоро барои никоҳ надорад. Агар худи онҳо бо касе ақди никоҳ бастанд, ҷоиз аст, ҳоҳ валии онҳо ба ин амр огоҳ бошад ё не. Розӣ будан ё набудани валий дар кори эшон таъсире надорад.

Аммо агар духтару писари ба балогат расида ба гайри күфв ақд бастанд, дар сурате ки валии эшон ба ин никоҳ розӣ набошад, ақдашон ҷоиз нест. Вале агар бо күфви худ ақд намуда ва танҳо ин ки маҳраш аз маҳри мисл камтар бошад, бо вуҷуди эътирози валий, ақд ҷоиз мегардад, лекин валий метавонад ба маҳкамаи шариат муроҷиат ва аз тариқи ҳокими шаръ ақдро фасх (бекор) намояд. Яъне, валий ҳаққи талаби фасҳро дорад. Күфв ба маъни ҳамто, монанд, ҳампо ва ҳамвазн мебошад.

– Аз байнин валиҳои (соҳибон) писару духтар танҳо мардон метавонанд ақдро фасх намоянд, на занон;

– Агар валий бе иҷозати духтару писари ба балогат расида онҳоро барои касе ақд намуд, ин ақд мавқуф бар иҷозати онҳо аст. Агар иҷозат доданд, ҷоиз мегардад ва агар иҷозат надоданд, ҷоиз нест ва никоҳ ботил мешавад;

– Агар валии духтар ба духтари болига (ба балогат расида) гӯяд, ки туро барои фалонӣ ақд кардам, ё меҳоҳам ақд намоям, духтар дар ҷавоб ҳомӯш истод, ё бо овози ба-ланда ҳанда кард ва ё гиря намуд, ин ҳама ба манзалаи ризоият ва иҷозат мебошанд. Дигар иҷозати сарҳ лозим нест. Аммо агар валии духтар номи шавҳарро нағирифт, инҳо далолат бар ризоият намекунанд;

– Ҳангоми гирифтани иҷозати никоҳ аз духтар, агар маблағ ва миқдори маҳр барояш баён карда нашавад, вале баъдҳо маълум гардад, ки аз маҳри мисл хеле камтар будааст, дар ин сурат, бе ризоияти зан ба ин маҳр никоҳ баста (мунъақид) намегардад. Агар зан ба ин маҳр розӣ нашуд, бояд дуюмбора аз ў иҷозати никоҳ гирифта шавад, то никоҳ баста гардад;

– Зани шавҳардида (бева) бояд иҷозати никоҳро ошкоро бигӯяд, бо рамзҳо аз ў қабул нест;

– Агар пардаи бакорати (духтарии) зане ба сабаби часту ҳези зиёд ё ҳайз дидани бисёр ё бар асари ҷароҳату беморӣ ва ё дар натиҷаи боло рафтани синну сол, аз байн равад, он зан дар ҳукми занҳои бокира (духтар) ҳисоб мешавад;

– Дар сурати ҳузур доштани падар, агар бародар ё амак бе ичозат ва фармоиши вай барои ба даст овардани ризоияти духтар дар хусуси ба шавҳар бароварданаш миёнарав шуданд, дар ин сурат ҳомӯшии зан далели ичозат ва аломати ризоят ба шумор намеояд, бояд бо сароҳат (ошкоро) ичозат диҳад. Аммо агар ин кори онҳо ба дастури падар бошад, ҳомӯший далели ризоят ба шумор меояд;

– Дар сурате ки валӣ бе ичозати духтар ўро барои касе ақд намояд, он гоҳ ҳудаш ҳабари ба шавҳар доданашро биоварад ва зан бо шунидани он ҳомӯш истад, ин сукут ва ҳомӯший аломати ризоят аст ва ақд ҷоиз мегардад. Вале агар шахси дигаре ғайр аз валӣ ҳабари ақдро оварад ва зан сукут кунад, ин ҳомӯший аломати ризоят нест, бояд ризояти ҳудро бо сароҳат нишон диҳад;

– Агар зан дар мавридхое, ки изҳори назар барояш бо сароҳат лозим аст, ҳомӯш истод, vale ҳангоме ки шавҳар барои ҳамбистарӣ ба наздаш омад, норизоятий ва эътирозе аз ҳуд нишон дод, дигар суде (фоидае) надорад, никоҳ ҷоиз гардидааст;

– Падар бе ичозати духтари ҳурдсоли ҳуд метавонад ўро ба шавҳар диҳад ва ё барои писари ҳурдсоли ҳуд занено ақд намояд, фарке намекунад, ки духтари ҳурдсол бикр бошад ё шавҳардида;

– Духтару писари ҳурдсол бе ичозати валиашон наметавонанд барои ҳуд ақди никоҳ банданд. Иттифоқо агар онҳо ҳуд ё шахси дигаре бе ичозати валӣ онҳоро ба никоҳ бароварад, ин никоҳ мавқуф ба ичозати валӣ мебошад. Агар ичозат диҳад, никоҳ ҳамчунон ба эътибори қонунии ҳуд боқӣ мемонад ва агар рад намояд, никоҳ ботил мегардад;

– Дар сурате ки падар ё падаркалон (бобо) барои писари ҳурдсоли ҳуд ақд бандад ва ё духтари ҳурдсолашро ба шавҳар диҳад, пас аз расидан ба синну соли балогат барои онҳо дигар ҳаққи фасхи (чудо намудан) ақди пешин боқӣ намемонад. Аммо агар дигаре ғайр аз падар ва падаркалон ин корро карда бошанд, пас аз синни балогат

низ ихтиёри ин ҳақ барои онҳо маҳфуз (боқӣ) аст;

– Дар сурате ки шахси дигаре гайр аз падар ин корро барои онҳо анҷом дода бошад, агарчанде ақд бо ҳамкуф ва маҳри мисл анҷом гирифта бошад ҳам, боз то синни пас аз балогат барои онҳо ҳаққи фасҳ бокӣ мемонад, вале агар ақд ба нокуф ва ё камтар аз маҳри мисл сурат гирифта бошад, никоҳ аслан баста намегардад;

– Дар сурати мудохилаи шахсони дигаре гайр аз падар ва падаркалон дар амри никоҳи писару духтари хурдсол, ба шарте ки онҳо ба ақд розӣ набошанд, пас аз синни балогат бояд фавран норизоятии худро эълон намоянд ва ин эълони онҳо барои фасҳи ақд кофӣ (басанд) нест. Ақд бояд бо қароре аз тарафи маҳкамаи шаръ, фасҳ (чудо) гардад;

– Дар сурате ки писару духтари хурдсол пас аз синни балогат чанд муддате тааммул ва даранг (таъхир) намуданд ва эътирозу норизоятии худро фавран эълон накарданд, дигар ҳаққи ихтиёри фасҳи ақд аз дasti онҳо хориҷ мешавад, минбаъд наметавонанд никоҳи худро фасҳ намоянд;

– Дар сурате ки писару духтари хурдсолро шахси дигаре гайр аз падару падаркалон ба никоҳ бароварда бошад ва хабари ақд пас аз балогат низ то муддате ба онҳо нарасид, дар чунин ҳолат ҳаққи ихтиёри фасҳ аз онҳо соқит намегардад. Ҳар гоҳ, ки хабардор шуданд, ҳаққи ихтиёри фасҳ ё иҷозат барои онҳо боқист. Ба шарте ки пеш аз балогат бо ҳам ҳамбистар шуда ва баъдҳо ба балогат расида бошанд, фавран эъломи назар лозим нест, метавонанд пас аз муддате ақдро фасҳ намоянд;

– Дар ҳолати гиёби (набудан) наздиктарин валии хурдсол, агар дар интизори расидани ў бимонанд, фурсати салоҳу хайри онҳо аз даст меравад, дар ин ҳолат валии дур низ метавонад ҷашни ақдро баргузор созад. Аммо агар як чунин зарурате наомада бошад, ақд бар иҷозати валии наздик мавқуф аст. Вақте ҳозир гашт, метавонад ё ақдро фасҳ намояд ва ё ба дурустии он иҷозат дихад;

– Валии зани девона барои ақд дар сурате ки ҳам падар ва ҳам писари бузург дошта бошад, писараш мебошад;

– Дар сурате ки писару духтари хурдсол валий ва соҳибе барои интихоби никоҳ надошта бошанд, сарпаратӣ ва назорати онҳо барои никоҳ бар зиммаи ҳокими шаръ мебошад.

**Эзоҳ:** Агар яке аз зану шавҳари хурдсол пеш аз синни балогат бимирад, он дигар аз вай ирс мебарад.

**Эзоҳ:** Чунин барқарор намудани ақди никоҳ дар миёни ду хурдсол, ки ҳанӯз ба балогат нарасида бошанд, ё дар даврони ширхорагӣ ба сар баранд ва ё яке чунин хурд ва ҷониби дигар бузург бошад, дар гузашта маъмул буда, имрӯзҳо танҳо як сурати он дар миёни мардум роиҷ мебошад ва он ҳамон расми гаҳворабаҳии мебошад, ки валий ва сарпаратӣ ду навзод он дуро бо ҳам гаҳворабаҳии менамоянд.



ФИҚҲИ НИКОХ

## ***Фасли шашум***

### **ИНТИХОБИ КУФВ БАРОИ ҲАЁТ**

Куфв дар лугат ба маъни мислу монанд ва ҳамشاън аст. Аслан дар шариати ислом меъёри шарофатмандӣ ва мизони бузургӣ диёнат ва тақвост. Ҳудованди бузург дар Қуръони мачид мефармояд:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْلِبُكُمْ

**«Ба ҳақ, арзишмандтарин ва гиромитарини шумо дар пешгоҳи Ҳудованд ҳамон парҳезгортар ва поктари шумо аст).<sup>1</sup>**

Вале аз он ҷо, ки шариати муқаддаси ислом ба воеиятҳои амалии ҳаёти инсон сару кор дорад ва меҳоҳад пайравони худро ба сӯи бехтарин хотима дар тамоми корҳо раҳнамун бошад, кафоат ва ҳамшаъниро дар амри издивоҷ ва заношавҳарӣ саҳт эътибор додааст, то ҳонаводаи ҳаматарафа солим ва бо дурнамои воеӣ барпо намояд. Мұчтаҳидон ва до нишварони бузурги ислом дар сояи арзишҳои фикрию маънавии волои он ва бо дарки масъулият ва эҳсоси оқибатандешӣ ба ин амри ҳаётан муҳим дар ҳаёти заношавҳарӣ эҳти моми чиддӣ варзида, онро аз паҳлӯҳои гуногун мавриди баррасӣ қарор додаанд.

*Шариати ислом, чӣ тавре мебинем, барои ҳифз ва таъмини ҳадафҳои муҳимми худ аз бинои ҳонавода, ҳар гуна лаззатҷӯҳои гузарои ҷинсӣ ва никоҳи муваққатро ҳаром гардонидааст, зоро дар он гуна комҷӯҳо ва васлатҳои муваққатӣ ҳадафҳои арзишманди ислом аз бинои ҳонавода таҳаққуқ намеёбанд. Балки дар он гуна пайвандҳои муваққатӣ*

<sup>1</sup> Сураи Ҳучурот, 49: 13.

*инсон танҳо ба унвони мояни таъмини лаззатҷӯиҳои ҷинсӣ зуҳур менамояд.*

Ҳамин тавр, барои таҳқими пояҳои хонавода, ҳифзи он аз фурӯпошӣ ва низ барои пешгирий аз бурузи ҳар гуна мушкилот ва пешомадҳои хонаводагӣ як силсила меъёрҳои маърифатӣ, баробарӣ дар ҷанбаҳои гуногун ва ҳамشاъниро дар миёни марду зан пешбинӣ намудааст. Суханон ва иршодоти амалии расули Ҳудо (с) дар ин маврид роҳнамои онҳо мебошанд.

Арзишҳои фарҳангӣ, сатҳи бинишҳои динӣ, бардоштҳои иҷтимоӣ, муставои молӣ ва умуман, тарзи зиндагии ҳар миллат бо миллати дигар, ҳар минтақа бо минтақаи дигар ва ҳатто ҳар қишири ҷомеа бо қишири дигари он фарқ мекунанд. Дар ҷунун ҳолат он издивоче муваффақ ва он хонаводае пойдор мемонад, ки дар миёни марду зан тавоғуқ ва ҳамсангие дар сатҳҳои гуногун вучуд дошта бошад.

Бар ҳамин асос, ҳамшаън ва ҳамсанг (куфв) буданро дар амри интихоби ҷуфти ҳаёт донишмандон мӯътабар донистаанд, то дар оянда низ аз ба ҳатар афтодан ва қатъ гардидани робитаҳо дар байни мусалмонон ки мумкин аст бар асари васлатҳои (пайвандҳо) осебпазир дар зиндагонии иҷтимоии онҳо ба вучуд биояд, пешгирий шавад.

Аз назари илмҳои ҷомеашиносӣ ва равоншиносии мусосир низ исбот шудааст, ки ба эътибор нағирифтани асли кафоат ва ҳамşaънӣ ва сарфи назар намудан аз тағовутҳои гуногуни фарҳангӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, равонӣ ва гайра дар марду зан ҳангоми бунёди оила аз муҳимтарин омили бурузи бӯҳронҳои хонаводагӣ ва сабаби фурӯпшии аксари оилаҳо ба шумор меравад.

Асли қонуни кафоат ва ҳамşaънӣ дар миёни марду зани хонадоршаванда дар шариати ислом барои ҳимояи ҳуқуқҳои мадании занон поягузорӣ шудаст ва он ҳаққи зан ва сарпарастони вай мебошад, яъне ҳангоми иқдом ба бунёди хонавода ва оғози ҳаёти нав зан ва сарпарасти вай бояд ҳуб диққат намоянд, ки он марде, ки ба хостгории ў

омадааст, оё куфв ва ҳамشاъни вай мебошад ё не?

Кафоат, яъне баробарӣ, ҳамшаънӣ ва ҳамтиrozии мард бо зани чуфтшаванд аз назари мазҳаби ҳанафӣ дар шаш амр ва ё чиз мавриди эътибор қарор мегирад:

*1. Дар аслу насаб, 2. дар мусалмон будан, 3. дар мизони диёнат, 4. дар вазъи молӣ ва майиӣ, 5. дар қасбу ҳунар ва 6. дар озодӣ.*

**1.** Баробарӣ ва ҳамшаънӣ дар насаб ин аст, ки марди саййидзода бо зани саййида издивоҷ намояд, агарчи яке ҳошимӣ ва дигаре гайри ҳошимӣ бошанд. Ҳамчунин арабҳо бо яқдигар куфв мебошад ва мардуми аҷам (гайриараб) бо яқдигар куфв ҳастанд, вале бо арабҳо куфв намебошанд. Зоро онҳо дар урғу одатҳои зиндагӣ ва хусусиятҳои қавмӣ аз яқдигар фарқ мекунанд.

Албатта, ин ба маънои он нест, ки арабҳо аз мардуми аҷам бартаранд ва инҳо аз назари шарофатмандӣ ва арзиши инсонӣ аз онҳо пастаранд, балки ба маънои он аст, ки тарзи зиндагӣ ва урғу одатҳои онҳо аз яқдигар фарқ мекунанд ва ҳамин тафовутҳои сатҳҳои гуногуни зиндагӣ дар дурнамои ҳаёти хонаводагӣ таъсир мегузоранд.

Аз сӯи дигар, ин амр то замоне эътибори шаръӣ дорад, ки қавмҳо ва миллатҳои гуногун ҳанӯз дар сатҳи густардае бо ҳам омезиши иҷтимоӣ наёфта бошанд ва тарзи зиндагонӣ ва урғу одатҳои онҳо бо ҳам наздик нагашта бошанд.

**а)** Дар насаб падар эътибор аст. Агар падар саййидзода бошад, фарзандон низ саййидзода ба шумор мераванд ва агар падар саййидзода набошад, ҳарчанд модар саййида бошад ҳам, фарзандон саййидзода намебошанд. Қурайшиҳо бо яқдигар куфв ҳастанд.

**б)** Кафоат ва баробарии дар насаб дар миёни қавмҳо ва ҳалқиятҳои дигар низ, агар дар урғи онҳо роиҷ бошад, эътибор дорад.

**2.** Дар миёни қавмҳо, ҳалқиятҳо, хонаводаҳо ва одамоне, ки нав ба ислом мегараванд, баробарӣ дар ислом низ мавриди эътибор қарор мегирад. Бинобар ин, марде,

ки танҳо аз падараши ба ин сў мусалмон омадааст, наметавонад бо зане, ки падар ва падаркалонаш мусалмон буданд, куфв ва ҳамшашъи бошад. Ҳамин тавр, марде, ки танҳо худаш мусалмон аст ва падараши кофир, бо зане, ки ҳам худаш ва ҳам падараши мусалмон аст, куфв ва ҳамрадиф намебошад.

Марде, ки падар ва падаркалонаш мусалмон гузаштанд, бо зане, ки пушти ба пушти мусалмон омадааст, куфв мебошад. Вакте дини ислом се наслро дар баргирифт, дигар ҳама баробар мешаванд.

**3.** Аз назари ислом диёнат, салоҳ ва поксириштии мард низ дар бинои хонавода бояд ба эътибор гирифта шавад. Марди шаробхор ва бебандубор аз назари диёнат бо зани диндору покдоман куфву ҳамсанг намебошад.

Зоро ҳам шаръян ва ҳам аз назари инсонӣ шаробхорӣ, бебандуборӣ ва дигар олудагиҳои ахлоқӣ ба шаъну шараф ва каромати инсонии шахс латма мезананд ва ўро дар байнин чамъият ба инсони беҳайсият ва беобрӯ табдил медиҳанд. Пас дар шаъни як зани покдоман ва бодиёнат нест, ки бо чунин марде ҳамрадифи ҳаёт гардад. Худованд мефармояд:

**«Оё касе, ки мӯъмин аст, ба мисли касе аст, ки фосик бошад? (Онҳо ҳаргиз) бо ҳам баробар намебошанд».<sup>1</sup>**

**4.** Баробарии вазъи молӣ ва наздикии сатҳи майшини мард бо хонаводай зан низ бояд ба эътибор гирифта шавад. Кафоат аз лиҳози вазъи молӣ ва сарватмандӣ ин аст, ки мард қудрати додани маҳри занро дошта бошад. Бино-бар ин, агар марде қудрати додани нафақа ва маҳри занро надошта бошад, бо як духтари сарватманд ва молдор куфву ҳамрадиф намебошад. Дар сурате ки қудрати додани маҳру нафақаи занро дошта бошад, вале танҳо аз нигоҳи дорой бо зан баробар набошад, бо вай куфв ба шумор меояд.

**5.** Баробарӣ дар касбу ҳунар ин аст, ки ҳар ду ҳамкасб бошанд ва ё ду касби бо ҳам наздик дошта бошанд. Зоро гуногунии муҳитҳои касбу кор дар вазъи иҷтимоӣ ва раво-

<sup>1</sup> Сураи Саҷда, 32: 18.

нии онҳо низ таъсироти гуногун мегузорад. Бинобар ин, мардоне, ки ба корҳои дар урфи мардум ҳақир машғул мебошанд, бо занони хонадоне, ки ба қасбҳои обрӯмандона шуғл меварзанд, қуфв намебошанд.

**6.** Худованд одамро озод оғаридааст ва қасеро дар асли оғариниш ғуломи касе нагардонастааст, vale дар гузаштаи таърих баъзе одамон дар натиҷаи омилҳои гуногуне баъзе ҳамнавъони худро ба ғуломӣ қашиданд ва онҳоро аз озодӣ ва ҳайсияти иҷтимоӣ маҳрум намуданд.

Бадехист, ки ҳаёти ғуломона тарзи тафаккур, ҳолатҳои равонӣ ва вазъи хосеро дар инсон ба вучуд меоварад, ки комилан аз шахси озод фарқ мекунад. Бинобар ин, дини ислом ин воқеъияти амалии ҳаётро дар он давра ба инобат гирифта, марди ғуломро қуфв ва ҳамشاъни зани озода надонистааст. Ҳатто ба марди озоде, ки зани озодае дар никоҳ дорад, иҷозат надодааст, ки ба болои вай қанизеро ба никоҳи худ дароварад.

– Марди девона шоиста ва қуфви зани ҳушёр нест.

– Агар марде бо фиреб ҳудро ҳамшаън ва қуфви зан нишон дихад, vale баъдан маълум шавад, ки дар яке аз сифатҳои мазкур бо вай қуфв нест, падар ва дигар сарпарастони зан метавонанд никоҳи ўро бекор намоянд, яъне вакте мардро ҳамшаъни духтари худ набинанд ва идомаи зиндагии ўро бо он мард наҳоҳанд, метавонанд духтари ҳудро аз вай чудо созанд.

– Ҳамшаън ва бо ҳам қуфв набудани марду зане, ки меҳоҳанд дар оянда бо ҳам ҷуфт шаванд, монеъи издивоҷ ва бинои заношавҳарии онҳо намегардад. Яъне ҳамшаън ва қуфв будан шарти афзалият барои издивоҷ аст, на шарти монеъшавандай никоҳ. Аммо дар канори он ки ояндаи равшане барои ин ношоистагӣ маълум нест, дар сурате ки зан бе иҷозати валӣ ва соҳиби худ ба никоҳи нокуфв даромада бошад, валӣ метавонад бо муроҷиат ба додгоҳ акдро фасҳ намояд.

Бояд зан ва сарпасти вай, пеш аз ҳама, ба роҳу рафтор ва фарҳангу диёнати мард нигоҳ кунанд ва аз миёни

хостгорон марди бодиёнат, боахлоқ ва ахли салоҳро интихоб намоянд. Зеро тақво, арзишҳои имонӣ ва фарҳанги динии мард ўро ба ҳусни муошират ва риояи хуқуқҳои ҳамсара什 вомедорад ва аз зулм ва рафтори хушунатомез бозмедорад.

Расули Худо (с) дар ин бора тавсия ва иршод мефармояд: «*Вақте ба хостгории (духтари шумо) шахсе омад, ки аз дину ахлоқи вай розӣ бошед, духтаратонро ба никоҳаш дароваред (ва ўро ба домодӣ билазире), зеро агар ин корро нақунед, дар рӯи замин фитнаву фасоди бузурге ба вуҷуд меояд».<sup>1</sup>*

Падар ва сарпаристи зан барои шинохти шахсият, мизони одамият ва сатҳи ахлоқ ва диёнати хостгор бояд ба таври дақиқ аз ҳоли вай ҷӯё шаванд, ба ҳамнишинони вай бинигаранд, аз ахли хонавода ва муҳити иҷтимоии вай огоҳ шаванд, то дар интихоби ҳамсари муносиб ба хатое роҳ надиханд. Яъне набояд дар амири интихоби ҷуфти муносиб барои духтар ва ё хоҳари худ кӯтоҳӣ намоянд ва шахси фурӯмоя, бадкора, беномус ва ё носипосеро, ки аз Худо наметарсанд, бар ирзу номус ва ҷони вай мусаллат созанд ва ўро ба шақои абадӣ гирифтор намоянд.

### Интихоби ҳамсари муносиб

Дини мубини ислом барои мардон низ тавсияҳо ва иршодоти гаронбаҳоеро дар заминай интихоби ҳамсари муносиб иноят фармуда, ки фурӯғи он ҳамвора бар фарози роҳи башарият метобад. Муҳимтарин сифоте, ки аз назари ислом дар интихоби ҳамсар аҳамият доранд, иборатанд аз:

**1. Диёнат, ахлоқ ва фарҳанги баланди динӣ.** Расули акрам (с) дар мавриди хостгорӣ ба мардон занонеро тавсия мекунад, ки ҷанбаи диндории онҳо баланд бошад. Он

<sup>1</sup> Саҳех: [Саҳехи Сунани Тирмизӣ, 866]; Сунани Тирмизӣ, 1084, 1085; Сунани Ибни Моча, 1967.

Ҳазрат (с) мефармояд: «*Занон (аслан) ба хотири чаҳор чиз барои издивоҷ ва ҳаёти хонаводагӣ (заношавҳарӣ) интихоб мешаванд:*

- а) ё ба хотири молу дороӣ (ва шароити беҳтарӣ зиндагонияшон),*
- б) ё барои аслу насаби хубашон,*
- в) ё аз ҷиҳати зебоӣ ва ҷамолашон,*
- г) ё барои диндорӣ (ва ахлоқи хубашон).*

*Пас зани диндореро интихоб кун, дастонат ба хок олуда бод».<sup>1</sup>*

Албатта, дар ин ҷо ба диндор будани зан набояд мансуб будани вай бо яке аз динҳои осмониро дар назар дошта бошем, балки фарҳангӣ волои динӣ, шинохтҳои дуруст ва ҳамаҷонибаи исломӣ ва ахлоқи ҳамидаи барҳоста аз ҷунин фарҳангे мавриди назар мебошад.

**2. Ҳусну ҷамол ва зебоӣ.** Пас аз он ҳусну ҷамол ва зебоии зан низ дар таъмини оромиши нафс, ҳифзи нигоҳ ва ҷалби муҳаббати мард нақши муассире доранд ва эҳсон (иффат ва покӣ)-ро барои ӯ ҳосил менамоянд. Расули Ҳудо (с) пурсида шуд: *Беҳтарини занон қадом аст? фармуд: «Зане, ки шавҳараширо, вақте ба ӯ нигоҳ кард, масрур созад ва ҷун амре кард, ӯро штоат намояд ва дар нафси худ ва моли шавҳараши коре нақунад, ки ӯро бад ояд».<sup>2</sup>*

Шоёни зикр аст, ки ҳусну ҷамол ва зебоии зан вақте хуб ва дар боби издивоҷ дорои аҳамият аст, ки вай бодиёнат, боаҳлоқ ва дорои фарҳангӣ динӣ бошад.

**3. Зоянда ва насловар будан.** Мард бояд барои ҳамсарӣ зани зоянда ва насловарро интихоб намояд. Зоро бенаслӣ ва ақимӣ ҳарчанд аз назари инсонӣ нақсе ба шумор намеравад, вале зояндагӣ ва насловарӣ дар зиндагӣ камол ва салоҳӣ зан аст. Ҳудованд дар бораи зани Закариёи паёмбар (ъ), ки ақим ва нозо буд, мефармояд: «...ва аслаҳно лаҳу завҷаҳу» (*ва ҳамсараширо барои ӯ ба салоҳ*

<sup>1</sup> Муттафақун алайҳ: Саҳехи Бухорӣ, 5090. Саҳехи Муслим, (1466)-53.

<sup>2</sup> Сунани Насой, 3231.

**овардем),<sup>1</sup>** яъне ба вай қобилияти зоиш ва насловарӣ бахшидем.

Ривоят шудааст, ки марде ба расули Худо (с) гуфт: Ман зани боҳасаб ва соҳибчамолеро ёфтаам, вале нозо аст. Оё бо вай издивоч намоям? (Расули Худо (с)) фармуд: Не. Он мард бори дуюм ва сеюм ба назди он паёмбар(с) омад ва он Ҳазрат (с) ўро аз ин кор наҳӣ кард, он гоҳ фармуд: «*Бо зани бонавозии ва зоянда издивоч намоед. Зоро ман бо (бисёрии) шумо дар миёни дигар умматҳо ифтихор менамоям».*<sup>2</sup>

Дар ин тавсияҳо ба роҳи беҳтари интиҳоби ҳамсар ва аҳамияти фарзанд дар ҳаёти иҷтимоии зану шавҳар таъкид шудааст ва набояд онро ба маъни тарк ва раҳо кардани занони ақим ва нозо ва ё нодуруст будани никоҳи онҳо донист.

**4. Аз хонаводаи наҷиб ва мардуми боасл интиҳоб кардани ҳамсар.** Барои мард хуб аст, ки чуфт ва ҳамрадифи ҳаёти хешро аз мардуми наҷиб ва аз хонаводаи боасле интиҳоб намояд, то фарзандонаш ба мисли онҳо наҷиб, хушахлоқ ва нексифат биоянд. Зоро илман собит шудааст, ки бисёре аз сифатҳо ва хусусиятҳои ирсии падарон, модарон ва дигар гузаштагон аз роҳи виросат ба фарзандон интиқол мейёбанд.

Баъзе аҳодиси набавӣ низ ба ин воқеяят ишора доранд, аз ҷумла: «*Барои нутфаҳоятон баргузинед, зоро занон шабеҳи бародарони худро мезоянд*».<sup>3</sup>

Расули Худо (с) ҳамчунин дар бораи интиқоли хусусиятҳои ирсӣ ба ҷанин мефармояд: «... *Вақте рӯзи ҳафтум (-и қарор гирифтани нутфа дар раҳм) шавад, Худованд тамоми решава наслаберо, ки дар байни ўва Одам вуҷуд дорад, ҳозир созад, он гоҳ ояти «Дар қадом шакл ва сурате бихоҳад, туро таркиб намояд»-ро тиловат кард*».

<sup>1</sup> Сураи Анбиё, 21: 90.

<sup>2</sup> Сунани Абӯдовуд, 2050; Сунани Насой, 3227.

<sup>3</sup> Алфиқху-л-ханафӣ фӣ савбихи-л-ҷадид. – Ҷ. 2. – С. 46.

[Сураи Инфитор, 82:8].<sup>1</sup>

Ҳамчунин ривоят шудааст, ки расули Худо (с) аз марде пурсид: *Чӣ ёфтӣ?* Он мард гуфт: Эй расули Худо, дигар чӣ мейёфтам, ё писар аст ва ё духтар. Расули Худо (с) боз пурсид: *Ба кӣ монанд аст?* Мард гуфт: Эй расули Худо, ба кӣ ҳам метавонад монанд бошад, ё ба падарааш ва ё ба мода-раш. Расули Худо (с) фармуд: *Эй мард, ғӯш кун (ва) ин сӯханро нағӯй! Нутфа вакъте дар раҳм қарор гираద, Худои таъоло тамоми насаберо, ки дар байни ў ва Одам вучуд дорад, ҳозир созад. Оё ин оятро дар китоби Худои таъоло нахондай, ки мефармояд:* «Дар қадом шакл ва сурате бихоҳад, ту-ро таркиб намояд», яъне шакл ва сурати туро муайян намо-яд. [Сураи Инфитор, 82: 8].<sup>2</sup>

Калимаи «ирқ», ки дар чунин мавридҳо одатан ба маъни реша, пушт ва насаб тарчима мешавад, дар ин қа-бил аҳодиси расули акрам (с) бинобар истилоҳоти имрӯ-зai илмӣ ба маъни ҳамон хромосомаҳо ва ё генҳои ҳоми-ли хусусиятҳои ирсӣ омадааст.<sup>3</sup>

**5. Муоинаи тиббӣ ва ташхиси лабораторӣ.** Гузаронида-ни муоинаи тиббӣ ва ташхиси лабораторӣ дар тамоми мав-ридҳо амалан зарурате надорад. Вале дар баъзе мавридҳо, агар имкон бошад ва ҳеч гуна ҳолати хилофи шаръ мушо-ҳида нашавад, пеш аз ақди никоҳ супоридани таҳлил (ана-лиз)-и умумӣ, таҳлили таркиби оби маниян мард ва муайян

<sup>1</sup> Ҳадисро Табаронӣ дар Мӯъчаму-л-кабир (19/290) ривоят карда ва Ҳайсамӣ дар Мачмаъу-з-завоид (7/11472) ричоли онро сикъа гуфтааст.

<sup>2</sup> Ҳадисро Ҳайсамӣ дар Мачмаъу-з-завоид (7/11473) ва Ибни Касир дар Тафсири сураи Инфитор (6/7180) ба сабаби вучуди Мутахҳар иб-ни Ҳайсам дар силсилаи санадаш зазиф гуфтаанд, вале ҳадиси қаблӣ ва ҳамчунин ҳадиси «назъзи ирқ», ки дар Саҳеҳайн (Бухорӣ, 5305, 6847 ва Муслим, 3745 (1500)-18, 19, 20) ривоят шудааст, ин маъноро таъйид менамоянд.

<sup>3</sup> Карим Наҷиб Ағарр, Эъҷози Қуръон дар он чи дар раҳмҳо ну-хуфтааст. – С. 142.

Барои огоҳии бештар ба ин мавзӯй ба тафсири ояти шашуми сураи Оли Имрон дар «Тафсири навини Қуръони карим» таълифи муаллиф муроҷиат кунед.

кардани навъти хун ҳам барои мард ва ҳам барои зан шаръан хуб ва гоҳо зарур аст.

Зеро имрӯзҳо илман ба исбот расидааст, ки агар шумомраи табиии ҳайвоноти манавӣ (сперматозоидҳо) дар ҳар миллиметри таркиби оби манӣ аз чиҳил миллион ва нисбати фаъолияти зиндаи онҳо ҳангоми ҷаҳиш ва берун шудан аз 65 дарсад камтар бошад, дар чунин ҳолат эҳтимоли бордор нашудани зан пеш меояд.

Агар гурӯҳ (группа)-и хуни марду зан бо ҳам мувофиқ наоянд, он ё ба бордоршавии зан ҳалал мерасонад ё ба иҷҳози пешазвақтӣ меанҷомад ва ба сабаби зиёд шудани ҷисмҳо ва моддаҳои бегона (антитела) дар таркиби хуни модар ба саломатии ҷанин дар навбати бордории дуюм ва сеюм зарар мерасонад. Ин ҳодиса дар сурати манғӣ будани гурӯҳи хуни зан ва мусбат будани гурӯҳи хуни мард ба амал меояд.

Баъзе бемориҳои занон, ба монанди бемории қанди пешоб, фишори баланди хун, дарди гурда ва гайра, низ метавонанд ҳамин ҳолатро ба вучуд оваранд.

Сифоти зани гузидা ва вежагиҳои ҷуфтӣ муносиб ба таври ҳулоса инҳоянд: а) зани бодиёнат, боаҳлоқ ва бофарҳанг бошад, б) зоянда ва насловар бошад, в) аз ҳонадони боасл ва начибзода бошад, г) зебо бошад.

## Ҳилвати саҳеха

Ҳилвати саҳеха дар истилоҳи фиқҳӣ ба маънои он аст, ки марду зан пас ақди саҳех дар ҷои ҳилвате бо ҳам гирдоянд, ки аз муоширати ҷинсӣ ҷизе монеашон нагардад. Монеаҳое, ки аз саҳех гардидан ҳилват шаръан монеъ ба ҳисоб мераванд, ба се навъ тақсим мешаванд: монеаҳои табий, монеаҳои ҷисмӣ ва монеа (узр)-ҳои шаръӣ.

**1. Монеаҳои табъӣ.** Фазои боз, ба монанди ҳавлӣ, сатҳи бом, даруни бот, хонаи даркӯшода ва гайра аз ҷумлаи монеаҳои табъие ба шумор мераванд, ки дар онҳо нишастани мард бо ҳамсарааш ҳилвати саҳеха ба шумор намешаванд.

равад. Ҳамчунин хилват дар ҳузури шахси сеюм, ки оқил, болиг ва ё қўдаки ба синни рушди фикрӣ расида бошад, ҳарчанд хобида ва ё нобино ҳам бошад, сахех намегардад. Вале агар он шахс девона, бехуш ва ё қўдаки поёнтар аз синни тамийиз (рушди фикрӣ) бошад, хилват дар ҳузури вай сахех мегардад.

Ин монеаҳо барои он табъӣ номида шудаанд, ки табииати инсон дар он ҳолат аз анҷоми муоширати чинсӣ хира мегардад.

**2. Монеаҳои ҷисмӣ (ҳиссӣ).** Монеаҳои ҷисмӣ иборатанд аз он бемориҳое, ки аз анҷоми муоширати чинсӣ боздоранд, ҳар навъ беморие, ки бошад. Ратақ (баста будани даҳони фарчи зан), қаран (вучуд доштани шоҳ ва ё устухоне дар фарчи зан), афал (гадуд) ва гайра низ аз ҷумлаи монеаҳои ҳиссӣ ба шумор мераванд.

Бемории мард низ, агар дар вай футур ва афсурдагӣ ба вучуд оварад ва аз анҷоми алоқаи чинсӣ монеъ гардад ва ё дар он ҳолат алоқаи чинсӣ ба вай зарар дошта бошад, ҳамин ҳукмро дорад – монеи ҷисмӣ ба шумор меравад. Агар бемориаш ба ин дараҷа саҳт набошад, вай дар ҳукми солим аст.

Аmmo дар сурати иннин, маҷбуб, ҳасӣ (ахта) ва хунсои зоҳирулҳол будани мард хилвати онҳо сахех ба шумор меравад. Зеро онҳо айб (иллат)-ҳое ҳастанд, ки ба онҳо ахкоми дигаре дар ин замина тааллуқ мегирад.

**3. Монеаҳои шаръӣ.** Манзур аз монеаҳои шаръӣ узрҳое мебошанд, ки шаръ анҷоми муоширати чинсиро дар аснои онҳо иҷозат надодааст, ба монанди рӯзai моҳи Рамазон, эҳроми ба ҳаҷ ва ё умра, эътикоф, ҳайзу нифос ва гайра.

Вақте хилвати мард бо ҳамсрааш бо фароҳам омадани шароити муқаррардоштаи шаръ сахех гардад, баъзе ахкоми шаръӣ ва осори иҷтимоие, ки ба он иртибот доранд, событ мешаванд. Агар пас аз хилвати сахеха ва пеш аз дуҳул талоқ воқеъ шавад, ҳарчанд бо лафзҳои сарех ҳам бошад, талоқи боин воқеъ мешавад ва он (хилвати сахеха) дар умури зерин: такмили маҳр, субути наасаб, вучуби ид-

да, лузуми нафақа, ҳаром будани издивоҷ бо ҳоҳари ҳамсарап дар муддати идда ҳукми духулро дорад.

**а) Субут маҳр.** Агар мард пас аз хилвати саҳеҳа занашро талоқ намояд, вай ба таври комил мустаҳиқки дарёфти маҳри худ мегардад.

**б) Субути насааб.** Агар мард пас аз хилвати саҳеҳа занашро талоқ намояд ва зан пас аз шаш моҳ фарзанд ёбад, насаби вай аз он мард собит мешавад.

**в) Вучуби идда.** Агар мард пас аз хилвати саҳеҳа занашро талоқ намояд, бар вай ба муддати се ҳайз поидани идда воҷиб мегардад.

**г) Зарурати нафақа дар идда.** Агар мард пас аз хилвати саҳеҳа занашро талоқ намояд, нафақаи вай то поёни муддати идда бар мард воҷиб аст. Нафақа иборат аст аз ҳӯрду ҳӯрок, сару либос ва ҷои хоб.

**д) Субути ҳурмати издивоҷ бо яке аз маҳрамҳои вай дар муддати идда.**

Шоёни зикр аст, ки насаб бо ақд событ мешавад, маҳр ва идда бо анҷоми хилват событ мешаванд ва аҳкоми боқимонда аз ҷумлаи осори идда ҳастанд.

Зарур аст бидонем, ки барои событ гардидан тамоми аҳком ва осори издивоҷ бояд ду зинаи дигар пас аз ақди никоҳ тай қарда шавад: а) хилвати саҳеҳа ва б) духул (ҳамбистарӣ). Агар пеш аз ин ду зина – пеш аз хилвати саҳеҳа ва духул занашро талоқ намояд, ҳеч чизе аз аҳкоми фавқ событ намешавад. Вале агар пас аз хилвати саҳеҳа ақди никоҳ бо духул ва ватӣ тасбит шавад, дигар тамоми аҳком ва осори боқимондаи ақди никоҳ ва пайванди заношавҳарӣ событ мегарданд. Бинобар ин, хилват ҳанӯз ватӣ ва ё духул (ҳамбистарӣ) ба шумор намеравад ва аз онҳо дар бандҳои зерин фарқ дорад:

**1. Эҳсон.** Бо хилвати саҳеҳа ҳанӯз дараҷаи эҳсон барои зану шавҳар событ намешавад, яъне онҳо бо хилвати саҳеҳа муҳсан намегарданд. Эҳсон барои марду зан ҳар ду бо духул ва ҳамбистарӣ дар никоҳи саҳеҳ событ мешавад.

Эҳсон бо сод (إحسان) ва ё мӯҳсан (مُحْسِن) шудан дар истилоҳи фиқҳ ба маъни таъмин гардидан шароити ифғат барои зану шавҳар аст, ки агар пас аз он зино намоянд, барои онҳо ҳукми сангсор пешбинӣ шудааст.

**2. Гусл.** Бо анҷоми хилват бар онҳо гусл воҷиб намегардад, вале бо духул ва ватӣ собит мешавад.

**3. Тахълил ва ё ҳалол гардонидан.** Хилвати саҳеха бо шавҳари дуюм, агар дар он духул сурат нағирифта бошад, занро барои шавҳари аввалиш ҳалол намегардонад. Ин амр бо духули воқеӣ ва пас аз он талоқи шавҳари дуюм событ мешавад.

**4. Рӯҷӯъ.** Хилвати саҳеха бо ҳамсар дар муддати иддааш дар ин ҳолат рӯҷӯъ ба ҳисоб намеравад, зоро талоқи пеш аз духул, ҳарчанд пас аз хилвати саҳеха ҳам бошад, талоқи боин аст.

**5. Ақди нав.** Агар пас аз хилвати саҳеха ва пеш аз духул талоқ воқеъ шавад, он талоқи боин аст ва мард дар муддати идда ҳаққи рӯҷӯъ ба занашро надорад. Ин корро танҳо бо ақди нав ва маҳри дигар метавонад анҷом диҳад.

Аmmo агар талоқ пас аз духул ба амал омада ва нисоби он бо се талоқ такмил нашуда бошад, он талоқи раҷъӣ буда, мард метавонад дар муддати идда занро ба мулки худаш баргардонад, яъне ба никоҳи қаблиашон рӯҷӯъ намоянд.

**6. Мерос.** Талоқи паз аз хилвати саҳеха ва пеш аз духул талоқи боин аст. Пас агар яке аз завҷайн дар аснои идда аз ин талоқ фавт намояд, он дигаре аз вай мерос намебарад. Зоро дар муддати иддаи талоқи боин агар яке аз завҷайн фавт намояд, он дигаре аз вай мерос намебарад.

Аmmo талоқи пас аз духул, агар бо се талоқ такмил нағашта бошад, талоқи раҷъӣ ба шумор меравад ва бо фавти яке аз онҳо дар муддати идда дигараш аз вай мерос мебарад.

**7. Бақои ҳукми бикрӣ барои зан.** Ба қавли муҳтор дар мазҳаб зане, ки пас аз хилвати саҳеха ва пеш аз духул талоқ мешавад, вай ҳанӯз ҳукми бикрро дорад.

Тамоми ин аҳком пас аз хилвати сахеха вақте событ мешаванд, ки ақди никоҳ сахех бошад. Дар никоҳи фосид низ баъзе аҳком ва осори шаръӣ событ мешаванд, ки дар мавзӯи «Никоҳи фосид ва ботил» ба тафсил баён гардидаанд.

### Пардохти маҳр

1. Маҳр шаръан вочиб аст ва камтарин микдори он ҳафт мисқол нуқра мебошад. Қуръони карим дар ин бора мефармояд:

وَعَلَّمَنَا رَبُّنَا مَنْ أَنْتَمْ إِنَّمَا يَعْلَمُ الْجِنَّةَ

**«Ва маҳри занонро ба таври ҳатмӣ пардохт намоед».<sup>1</sup>**

Яке аз ҳадафҳо ва ҳикматҳои вучуби маҳр нишон додани аҳамияти паймони издивоҷ, таҳқими пояҳои истиқлоли шахсияти зан, изҳори хусни ният ва садоқати мард ба издивоҷ бо он зан ва эҷоди заминаҳои бақо ва пойдории зиндагӣ дар ояндаи ин хонавода мебошад. Зан бо таъйини маҳр аз ҳамон ибтидо ҳамчун фарди комилхукуқ, дорои ҳайсият ва каромати иҷтимоӣ ва шахсияти мустакили иқтисодӣ вориди арсаҳои зиндагонии муштарақ мегардад.

Вай агар дорои иқтисоди дар гардише бошад, бо моли маҳрияи худ метавонад онро суръати тозае баҳшад ва ё онро барои рӯзе ба сурати пасандозҳои молии худ нигоҳ дорад. Вазифаи шаръии ў нест, ки онро ба тамом ҳарид ва ба шакли ашё ва дигар лавозими зиндагӣ ба хонаи шавҳар баргардонад.

Бинобар ин, зан метавонад аз шавҳар маҳри мисли худро ба тартибе, ки баён ҳоҳад шуд, бигирад. Аз ин рӯ, агар занеро бе ин ки зикре аз маҳр ба миён ояд, ё шарт гузашта шавад, ки барои вай маҳре набошад, бо марде ба никоҳ доданд, никоҳ ҷоиз аст, вале пас аз духул барояш

<sup>1</sup> Сураи Нисо, 4: 4.

маҳри мисл вочиб мешавад.

**2.** Агар барои зане камтар аз миқдори ҳафт мисқол нуқра маҳр буриданд, ҳамон ҳафт мисқол нуқра, ки камтарин миқдори маҳр аст, вочиб мегардад. Бештарин миқдори маҳр дар дастуроти шариат муайян нагардидааст.

**3.** Пас аз ақди никоҳ ҳамин ки мард бо зани худ ҳамбистар гардид ё миёни эшон хилвати саҳеха анҷом гирифт ва ба дунболи он занро талоқ дод ё шавҳар аз дунё даргузашт, дар ин ду сурат тамоми маҳр бояд ба зан пардохта шавад.

**4.** Хилвати саҳеха он аст, ки пас аз ақди саҳех мард бо ҳамсараш дар ҷои танҳое бо ҳам ҷамъ оянд ва гайр аз онҳо шахси дигаре ҳузур надошта бошад ва ҳамчунин ҳеч монеъе аз ҳамбистар шуданашон вучуд надошта бошад. Инро хилвати саҳеха меноманд ва он дар баъзе аҳком – такмили маҳр ва вучуби идда – ҳукми ватӣ (ҳамбистар шудан)-ро дорад. Пас бо сурат гирифтани хилвати саҳеха ба мисли ҳамбистар шудан тамоми маҳр лозим мегардад.

**5.** Дар сурате ки ба ҳангоми хилват яке аз ҳамсарон (мард ва ё зан) бемор бошад ё рӯзai моҳи Рамазон дошта бошад ё яке барои ҳаҷҷу умра эҳром баста бошад ё зан дар ҳолати ҳайз буда ва ё монеъи дигаре вучуд дошта бошад, ин хилват саҳеха ба шумор намеояд. Агар пас аз ин хилвати нопурра талоқ воқеъ шавад, барои зан нисфи маҳр лозим мегардад.

Зоро ин талоқ талоқи пеш аз ҳамбистарӣ ба шумор меравад ва дар талоқи пеш аз ҳамбистарӣ пардохти нисфи маҳри муайянгардида бар мард вочиб мешавад. Ҳудованд мефармояд:

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ  
وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصَافُ مَا فَرَضْتُمْ

«Ва агар онҳоро пеш аз ҳамбистарӣ ва даст расонидан талоқ намоед ва ин дар ҳоле бошад, ки барои онҳо маҳре муайян намуда бошед, пас нисфи он (маҳре)-ро, ки муайян

**намудаед, (пардохт намоед)).<sup>1</sup>**

**6.** Аммо агар яке аз ҷуфтҳо рӯзай нафлӣ ё қазоӣ ва ё назрӣ дошта бошад, хилват саҳеҳа (пурра) хисоб мегардад.

**7.** Мардеро андоми ниҳон қатъ шуда бошад ва ё сустандом бошад, ки қудрати ҳамбистарӣ бо занро надошта бошад, агар бо ҳамсари ҳуд хилват намояд, хилвати онҳо саҳеҳа (пурра) ба шумор меояд. Дар сурате баъд аз он талоқе воқеъ шавад, тамоми маҳр лозим мегардад ва идда ҳам лозим меояд.

**8.** Хилват миёни зану шавҳар сурат гирад, вале яке аз онҳо ба қадре ҳурдсол бошад, ки наметавонад бо занаш ҳамбистарӣ намояд ё бо вай ҳамбистарӣ сурат гирад, ин хилват саҳеҳа ба шумор намеравад ва бо воқеъ шудани чудоӣ пардохти нисфи маҳр лозим меояд.

**9.** Дар сурате ки марду зан бо никоҳи фосид (нодуруст) ба ҳам ақд баста бошанд, ба монанди зане, ки дар ҳолати идда ба марди дигаре ба шавҳар баромадааст ё ақд миёни онҳо бе ҳузури шоҳидон сурат гирифта бошад, дар чунин ҳолатҳо пеш аз он ки бо ҳам ҳамбистар шаванд, ҷудоӣ афтод, ҳеч ҷизе аз маҳри муқарраргардида лозим намегардад, бо вуҷуди он ки хилвати саҳеҳа анҷом гирифта бошад.

Аммо агар пас аз ҳамбистар шудан ҷудоӣ воқеъ шавад, барои зан маҳри мисл лозим мегардад. Агар маҳри буридаашон камтар аз маҳри мисл бошад, ҳамон маҳри бо ҳам иттифоқ кардаашон лозим мегардад.

**10.** Шахсе иштибоҳан бо зане ба гумони ин ки аёли ҳудаш мебошад, ҳамбистар шавад, пас аз он маълум гардад, ки зани дигар кас будааст, бояд ба он зан маҳр бидиҳад ва то гузаштани иддааш набояд шавҳарашибо шавад. Ва чун ин кор иштибоҳан сурат гирифтааст, онро дар истилоҳи фақеҳон ватии бо шубҳа мегӯянд ва марду зан дар он гунахкор маҳсуб намегарданд ва ҳадди зино низ бар онҳо барпо дошта намешавад.

---

<sup>1</sup> Сурай Бақара, 2: 237.

**11.** Зан метавонад барои ба даст овардани маҳри муъаҷҷали (маҳре, ки фавран бояд пардохта шавад) худ, ки дар урфи мардум онро пешпардоҳт меноманд, аз ҳамбистар шудан ва ба шаҳру рустои шавҳар рафтан имтиноъ варзад. Агар боре ҳам ҳамбистар шуда бошад, дар маротиби баъдӣ метавонад аз он худдорӣ намояд.

Пеш аз пардохтани маҳри муъаҷҷал шавҳар наметавонад аз ба сафар баромадани зан бо маҳрамҳои дигараш ва аз дидори хешовандонаш мумониат варзад. Вале пас аз пардохти маҳри муъаҷҷал зан бе узри шаръие дигар наметавонад ба чунин иқдомоти мустақилона ва тасарруфҳои озод даст занад. Мард бошад, бо тайи ин марҳала тамомии салоҳиятҳои шавҳарияш пурра ва мукаммал мегарданд.

**12.** Агар ҳангоми ақди никоҳ сухане аз маҳр ба миён наомада бошад, ё шарт гузоштанд, ки зан маҳре надошта бошад, дар ҳар ду сурат маҳри мисл воҷиб мегардад. Дар ин сурат, агар пеш аз анҷом гирифтани ҳамбистарӣ ё хилвати саҳеҳа, ҷудоӣ ва талоқе пеш омад, мард бояд ба зан мутъяе (тӯхфае) пардохт намояд. Ин мутъя ба ивази маҳр буда, аз ҷодар (рӯймол), зерҷома, пероҳан ва шолчае иборат мебошад.

Дар доддани мутъя (сару либос) ба зан вазъи молии мард ба эътибор гирифта мешавад. Агар мард сарватманд бошад, сару либоси боарзиштаре ва агар миёнаҳол бошад, сару либоси миёнаҳолона, вале агар факиру мустаманд бошад, ҳадаяи факиронае воҷиб мебошад.

**13.** Вақти бастани ақд маҳре таъйин накарданд, вале пас аз ба хона овардани зан бо ризояти яқдигар маблағе ба унвони маҳр муқаррар намуданд, маҳри муқаррар соҳтаашон воҷиб мегарداد.

**14.** Пас аз ақд, агар бо ризояти яқдигар бар миқдори маҳри муайянсоҳтаашон чизе афзуданд, он ҳам лозим мегардад ва дар сурате ки пеш аз анҷом гирифтани ҳамбистарӣ ва ё хилвати саҳеҳа миёнашон ҷудоӣ афтод, нисфи маҳри аслӣ лозим мегарداد.

**15.** Агар зан бо майлу рағбати худ тамоми маҳр ё миқдоре аз маҳрро ба шавҳараш баҳшад, ҷоиз аст, вале агар

шавҳар ўро ба бахшидани маҳраш маҷбур созад ва зан ҳам ноилоч онро бахшад, бахшида ба ҳисоб намояд.

**16.** Агар барои маҳр замине ё хонае ва ё боғеро муқаррар намоянд, айни онҳо маҳр қарор мегирад ва шавҳар наметавонад ба ҷои худи онҳо қимати онҳоро пардоҳт намояд.

**17.** Агар барои маҳр чанд асп ё чанд гӯсфанд ва ё чанд ғов муқаррар карданд, ҷоиз аст ва бояд чорвои миёна ба маҳр дода шавад.

**18.** Агар чанд саршумор гӯсфанди муайянero муқаррар намуданд, ҷоиз аст ва шавҳар метавонад айни ҳамон гӯсфандонро ё ғайри онҳоро маҳр дихад.

**19.** Мард вақте ба зан гуфт: «Чанд ҳайвоне маҳр хоҳам дод» ва навъи онро муайян накард, ҷоиз нест. Дар ин сурат маҳри мисл лозим мегардад.

**20.** Роҳу расм ва урфу одати мардуми ҳар сарзамин фарқ мекунад. Ҳар ҷоеро расм бар ин бошад, ки маҳро аввал бипардозанд, зан метавонад дар нахустин марҳалаҳои заношӯй маҳри худро дарҳост намояд. Агар дар ин фурсатҳои аввалин дарҳост накард, пас ҳар гоҳ, ки моил бошад, метавонад онро талаб намояд, шавҳар низ ногузир аст, онро бипардозад. Агар расми сарзамине ин бошад, ки пас аз талоқ ё аз дунё гузаштани шавҳар маҳро талаб намоянд, зан наметавонад пеш аз он маҳро дарҳост намояд.

**21.** Агар мард ба нияти адои бахше (чузъе) аз маҳр ҷизе ба зан дихад, ба ҳамон андоза аз маҳр пардоҳта ҳисоб мегардад, ҳоҳ зан аз ҷараёни мавзӯй огоҳ бошад ё не. Ба шарте зан он чизро ба унвони табарруъ (хайр) ва эҳсон пазируфт, вале мард онро чузъи маҳр ба шумор овард, бояд бубинанд: агар ҷизе ҳӯрданӣ ва нӯшиданӣ (яъне, тез та-боҳшаванда) аст, даъвои зан дуруст мебошад, вале агар ғайри ин бошад, даъвои мард саҳех аст ва бахше аз маҳр ба ҳисоб меояд.

**22.** Марди озоде занеро ба ин шарт издивоҷ намояд, ки чанд вақте ба унвони маҳр барои вай хидмат кунад ё

ўро Қуръон биомӯзад, ақд ҷоиз аст. Аммо дар ин суратҳо барои зан маҳри мисл воҷиб мешавад.

**23.** Мард занеро бо маҳри муайян ба никоҳи худ даровард, зан бошад, маблаги маҳрашро қабз (дарёфт) намуда, онро ба шавҳараш баҳшид ва иттифоқан ба дунболи ин муомила ва пеш аз он ки бо ҳам ҳамбистар шаванд, миёни эшон ҷудоӣ афтод, мард нисфи он маҳрро аз зан бигирад.

**24.** Агар мард занеро бо маҳри муайян ва бо ин шарт ба никоҳи худ даровард, ки ӯро аз фалон шаҳр берун набарад, ё ба гайр аз ӯ зани дигаре нагирад, вакте мард ба аҳди худ вафо кард, маҳри зан ҳамон маблаги муайянгардида мебошад, vale агар ба аҳдаш вафо накард, барои зан маҳри мисл лозим мегардад.

### Маҳри мисл

Маҳри мисл иборат аз маҳре аст, ки барои духтар ва зане аз қавми падари ба шавҳарбароянда дода шудааст, ба шарте ки он духтар аз назари синну сол, хусну чамол, молу манол, ақлу хирад, диёнату тақво, ҷои будубош, замон, духтар (бикр) будан ё набудан ва саводнокию бесаводӣ бо шавҳаркунанда баробар бошад. Бо муқоиса ба ҳамназири худ барояш маҳр бурида мешавад.

Манзур аз қавми падар, хоҳарҳо, аммаҳо, духтари аммаҳо ва агар модару холааш аз қавми падараш бошанд, модару холаҳо ва духтарони холаҳо мебошад. Вале агар модару холааш аз қавми дигаре бошанд, онҳоро мисл ба шумор оварда намешавад ва маҳрашро ба маҳри онҳо муқоиса карда намешавад.

### Никоҳи шифор

Марде духтар ва ё хоҳари худро ба никоҳи марди дигаре ба шарти ин дихад, ки ӯ низ духтар ва ё хоҳари худро ба қайди никоҳи вай даровард ва ҳар яке аз ду ақд ба ивази ақди дигар бошад, ҳар ду ақд ҷоиз аст. Инро аз назари

шариат никоҳи шифор меноманд ва барои ҳар ду зан маҳри мисл воҷиб мешавад. Зоро бо воҷиб гардонидани маҳри мисл онҳо никоҳи мустақил мегарданд ва дигар дар ивази яқдигар боқӣ намемонанд.

Вале дар дигар мазҳабҳои аҳли суннат ин гуна ақди никоҳ нодуруст аст. Дар мазҳаби ханафӣ низ ин гуна ақди никоҳ бо ҳамон асли ҳуд нодуруст аст, вале пас аз воҷиб гардонидани маҳри мисл, ки мӯҳтавои аслии он тағиیر мекӯрад, дуруст мегардад.

Он чи дар китобҳои «Сиҳоҳи сittta» дар бораи никоҳи шифор омадааст, бо сароҳат ба ҳамин мавқеи бузургони аҳноф далолат менамояд. Ривоят шудааст, ки Расули Ҳудо (с) «*аз никоҳи шигор наҳӣ намуд ва шигор он аст, ки марде духтараишро ба никоҳи касе дароварад, ба шарте ў низ духтараишро ба никоҳи вай дароварад ва дар байнашон маҳре набошаад*.<sup>1</sup>

Ҷӣ тавре мушоҳида менамоем, дини ислом барои қишири занон пойгоҳи ҳуқуқии пойдор, ҷойгоҳи иҷтимоии муносиб ва арзишҳои маънавии бемонандеро ба вучуд овардааст ва онҳоро ҳамаҷониба мавриди ҳимояи қонун қарор додааст, то ба зӯр ҳамчун мол мавриди муомила қарор нагиранд ва низ бо ҳар гуна шиъорҳои фиребандае, ба монанди баробарии марду зан ва ҳифзи озодиҳои ҳуқуқии занон бозичаи дасти ҳавасронон ва тамаъҷӯён қарор нағиранд.

## Никоҳ барои ҳалола

Он ақди никоҳе мебошад, ки бо мақсади ҳалол гардонидани зани сеталоқа барои шавҳари аввалаш баста мешавад. Сурати он чунин аст, ки сарпарастони зан ва мутасаддиёни кор бо марде қаблан маслиҳат меқунанд ва ё бе мас-

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 5112, 6960; Саҳехи Муслим, 3450 (1415)-57; Сунани Абӯдовуд, 2074; Сунани Тирмизӣ, 1124; Сунани Насоӣ, 3337; Сунани Ибни Моча, 1883.

лиҳати пешакӣ занеро, ки аз шавҳари пешинааш се талоқ шудааст, ба никоҳи марде медароранд ва пас аз як шаб ва ё чанд муддате он мард ӯро талоқ мекунад ва ё мутасаддиёни кор талоқи ӯро аз он мард талаб мекунанд. Ба ҳар ҳол, ин никоҳ бо мақсади ҳалол гардонидани зан барои шавҳари аввалаш сурат мегирад.

Аз назари пешвоёни киром ва машоихи мазҳаби ҳанифӣ ин никоҳ макрӯҳи таҳримӣ мебошад, вале бо вучуди макрӯҳ ва ноҷоиз будани ин равиши ҳалолгардонӣ зан барои шавҳари аввалаш ҳалол мегардад.

Аммо аз дидгоҳи бузургони мазҳаби шофеъӣ, агар дар ҷараёни бастани ақди никоҳ мақсади худро ошкор нағӯянд, никоҳ дуруст мегардад ва ҳеч гуна кароҳияте надорад, ҳарчанд ба сурати пинҳонӣ ва дар пушти парда дар бораи он ба тавоғуқ расида бошанд. Нияти нодуруст ва ҷунун мақсадгузории онҳо ба Ҳудо ҳавола мешавад. Вале агар он мақсадро дар ҷараёни бастани ақд бо сароҳат ба миён гузоранд ва бо ҳамон мақсад ақд баста шавад, он қатъян ҳаром аст.

Ба ҳар ҳол, он аз назари тамоми пешвоёни дин кори манфур ва нохуше мебошад. Ривоят шудааст, ки Расули Ҳудо (с) «ҳалолагар ва он мардеро, ки барои вай ҳалола мешавад, ҳар дуро лаънат кардааст».<sup>1</sup>

Равиши табиий ва тарики шаръии ҳалол гаштани зани сеталоқа барои шавҳари аввалааш он аст, ки зан ба таври машрӯй ба шавҳар барояд ва бо он мард зиндагӣ намояд. Пас аз он, агар дар натиҷаи пешомаде аз шавҳари дуюмаш ҷудо гардад, он гоҳ барои шавҳари аввалааш ҳалол мегардад. Қуръони карим бо сароҳат дар ин бора мефармояд:

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحْلُلْ لَهُرُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنِكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ<sup>۲</sup>

<sup>1</sup> Сунани Абӯдовуд, 2076, 2077; Сунани Тирмизӣ, 1119, 1120; Сунани Насой, 3416.

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجِعَا

«Агар мард занашро се талоқ намояд, пас аз он барояш ҳалол намебошад, то он ки шавҳари дигаре намояд. Пас, агар он шавҳар (-и дуюмаш) ўро талоқ намояд, бар онҳо (зан ва шавҳари аввалааш) гуноҳе нест, агар ба сўи якди-гар баргарданд...».<sup>1</sup>

Бар асоси ин ояти карима дар ҳалол гаштани зани сеталоқа барои шавҳари аввалаш пайи ҳам ва ба тартиб амалӣ гардидан панҷ амр шаръян шарт ва зарур аст: 1. Иддай он зан аз шавҳари аввалаш сипарӣ шавад, 2. бо никоҳи сахех ба шахси дигаре ба шавҳар барояд, 3. шавҳари нав бо вай духул, яъне ҳамхобагӣ намояд, 4. бо ягон сабабе шавҳари дуюм ўро талоқ намояд ва ё вафот намояд, 5. пас аз он иддаи талоқ ва ё вафотро бигузаронад.

Зани сеталоқа то ин панҷ ҳукми шаръиро ба тартиб ва зина ба зина аз сар нагузаронад, ба ҳеч вачҳ барои шавҳари аввалаш ҳалол намегардад.

## Навъҳои никоҳ

Никоҳ бар асоси шартҳо ва шароите, ки аз сўи ма-шоиҳи мазҳаби ҳанафӣ барои он дар назар гирифта шудаанд, бар панҷ навъ аст: а) никоҳи сахех, б) никоҳи сахехи қобили фасҳ, в) никоҳи мавқуф, г) никоҳи фосид, д) никоҳи ботил.

### Никоҳи сахех

Никоҳи сахех он аст, ки рукни ақд ва тамоми шартҳои инъиқод, сиҳат, лузум ва ноғиз гардидан дар он ба таври комил таҳаққуқ ёфта бошанд. Рукни никоҳ дар назди бузургони мазҳаб баста шудани ақд бо лафзи ичоб ва қабул

<sup>1</sup> Сураи Бақара, 2: 230.

аст. Аммо шартҳои никоҳ бар чаҳор навъанд: а) шартҳои инъиқод, б) шартҳои сиҳат, в) шартҳои лузум ва г) шартҳои ноғиз гардидани ақд.

**1.** Шартҳои инъиқод аз он шартҳое иборатанд, ки дар таҳдоби руҳн ва тарафҳои ақд – мард ва зан – ҳангоми баста шудани ақд фароҳам омада бошанд ва бо тахаллуф ва факди яке аз онҳо ақд ботил мегардад. Барои инъиқоди никоҳ бояд ду шарт дар тарафҳои ақд – марду зан ва умуман, шахси оқид (мутасаддии ақд) вучуд дошта бошад:

а) Аҳлияти тасарруф. Марду зан вақте ақди никоҳро худ ва ё ба воситаи вакил анҷом диханд, бояд барои ин кор дорои камоли аҳлият бошанд. Камоли аҳлият барои тасарруф дар амри никоҳ аз доштани ақл иборат аст. Бинобар ин, агар шахси девона ва ё кӯдаке пеш аз синни тамйиз барои худ ақди никоҳ банданд, он мунъақид намегардад. Ҳамчунин тавкил ва тазвичи онҳо ботил аст ва мунъақид намегардад.

б) Шунидани шоҳидон қаломи завҷайнро – дар вақти бастани ақд, то ризои онҳо бо сароҳат собит шавад. Шунидани қаломи онҳо ҳукман низ ҷоиз аст, ҳамон гуна ки дар ирсоли нома ба зан сурат мегирад.

Барои инъиқоди ақди никоҳ ҳамчунин бояд ду шарт дар зан вучуд дошта бошад: яке он ки дар ҳақиқат зан бошад ва хунсой мушкил набошад, дуюм он ки маҳаллияти ақд дар вай собит бошад, яъне аз ҷумлаи маҳрамҳои мард, зани шавҳардор ва ё дар ҳолати идда аз талоқи раҷъӣ на бошад. Зоро маҳаллият дар маҳрамҳо ба таври абадӣ ва дар ду сурати охир муваққатан аз байн рафтааст ва ақди никоҳ дар чунин мавриҷҳо ботил аст.<sup>1</sup>

Дар худи ақд – иҷоб ва қабул – чаҳор чиз шарт аст: а) иттиҳоди маҷлиси ақд, агар ҳар ду ҷониб дар он ҳозир бо-

<sup>1</sup> Дар бораи никоҳ бо маҳрамҳо дар байнин машоҳи мазҳаб ду назар вучуд дорад: яке фосид ва дигаре ботил будани он аст ва қавли роҷеҳ дар мазҳаб ботил будани он аст.

шанд, б) қабул бо ичоб мутобиқат дошта бошад, в) ичоб кунанда то қабули чониби дигар бар ичоби худ бокӣ монад, г) ақд ба сурат танҷиз (дарҳолӣ) анҷом дода шавад.

Агар яке аз ин шартҳо дар эҷоди ақд – ичоб ва қабул – мавҷуд набошад, ақд аслан мунъақид (баста) намегардад. Масалан, агар дар маҷлисе, ки зан ичоб кардааст – тану нафси худро баҳшидааст, мард онро қабул накунад, ақд ҳосил намешавад, агар қабул бо ичоб мутобиқат надошта бошад, ба ин тариқ ки падар ва ё вакили зан бигӯяд: Фотима дуҳтари фалониро ба ақди никоҳи ту даровардам ва мард бигӯяд: Тану нафси Зайнабро қабул кардам, он ақд мунъақид намегардад, агар зан пеш аз қабули мард аз иҷоби худ баргардад, ҷое барои қабул бокӣ намемонад ва агар он ба оянда изофа шавад ва ё ба шарте дар оянда муаллақ гардад, ба ин тариқ ки бигӯяд: Туро фардо ба никоҳи худ медарорам ва ё ҳамин ки фалонӣ омад, туро ба никоҳи худ медарорам, ақде баста намегардад. Зоро ақди никоҳ бар асоси муқаррароти шаръ бояд ба сурати танҷиз анҷом дода шавад.

Қонуни аҳволи шаҳсии Сурия дар моддаи 13 ба ҳамин чиз ишора кардааст: «Никоҳе, ки ба замони мустақбал (оянда) изофа шуда ва (ё) ба шарти ғайри мутаҳаққиқе во-баста шуда бошад, мунъақид намегардад».<sup>1</sup>

Дар моддаи (11) қонуни аҳволи шаҳсии Сурия дар бо-раи чаҳор шарти инъиқоди никоҳ омадааст:

1. Маҷлиси ичоб ва қабуд (бастани ақд) муттаҳид – як бошад.
2. Ичоб ва қабул аз тамоми ваҷҳҳо бо ҳам мутобиқ бошанд.
3. Ҳар қадоме аз ақдкунандаҳо қаломи (чониби) дигарро бишунавад ва бифаҳмад.
4. Аз ҳеч қадоме аз тарафайни ақд пеш аз қабул чизе ба вуҷуд наояд, ки иҷобро ботил созад, ба ин тариқ ки

<sup>1</sup> Алфиқху-л-исломӣ ва адиллатуху. – Ҷ. 7. – С. 65.

иҷобкунанда пеш аз қабули тарафи дигар аз иҷобаш баргардад.<sup>1</sup>

**2.** Шартҳои сиҳати никоҳ он шартҳое мебошанд, ки бо фароҳам омадани онҳо осори шаръии никоҳ собит мешаванд ва онҳо се чиз ҳастанд: а) фориг будани маҳалл – зан – аз монаехо ва ё маҳарамҳои муваққатӣ, б) сиғай иҷоб ва қабул ифодакунандай ақд ба таври абадӣ бошанд, на муваққатӣ, в) ҳузури шоҳидон.

Вақте шарти фориг будани маҳалл аз монеаҳои муваққатӣ фароҳам набошад, ба монанди никоҳи зане, ки дар иддай талоқи боин қарор дорад, ҷамъи байни ду ҳоҳар ва гайра, ё сиғай иҷоб ва қабул ифодаи никоҳи муваққатро намояд ва ё ақд бе ҳузури шоҳидон баста шавад, никоҳ дар тамоми ин ҳолатҳо фосид аст.

**3.** Шартҳои лузум аз он шартҳое иборатанд, ки идома ва бақои ақд ба онҳо вобаста аст ва вақте яке аз онҳо мавҷуд набошад, лузумият (истимрори амалий ва бақо)-и ақдро хатар (эҳтимол)-и нақз таҳдид менамояд. Маънои лузумияти ақд он аст, ки ҳеч қадоме аз ҷонибҳо – марду зан – ва ё гайри онҳо ҳаққи фасҳи онро пас аз инъикод надошта бошад, яъне ҳаққи хиёр ва талаби ҷудоӣ дар он вучуд надошта бошад. Барои лузуми ақд ҷаҳор шарт вучуд дорад:

а) Шахси мутасаддӣ ва валии амри никоҳ барои одамони фоқиди аҳлият, ба монанди девона, маътӯҳ ва писару духтари хурдсол, падар ва ё бобии онҳо бошад. Зеро ақди бастаи онҳо барои одамони фоқиди аҳлияти тасарруф илзомӣ аст ва давом ва бақои онро ҳеч ҳолати шаръӣ ва ҳукуқие таҳдид намекунад.

Агар мутасаддии амри никоҳ сарпасти дигаре гайр аз падару бобӣ бошад, онҳо (одамони фоқиди аҳлият) пас аз пайдо кардани аҳлияти тасарруф ҳаққи фасҳ ва талаби ҷудоиро доранд, vale никоҳи онҳо то замони бартараф шудани монеъ ба ҳоли ҳуд бокӣ мемонад, яъне сахех аст. Пас аз он агар ба он никоҳ эътиroz оварданд, он бекор ме-

<sup>1</sup> Алфикху-л-исломӣ ва адиллатуҳу. – Ҷ. 7. – С. 72.

гардад ва агар розӣ шуданд, он идома пайдо мекунад.

б) Вақте зани оқила ва болига бе ризояти валий ва сарпарасташ ба шавҳар баромад, бояд мард кув ва ҳамшаъни ў бошад. Агар ба нокуфве ақди никоҳ бандад, валий агар ба он розӣ набошад, метавонад, аз додгоҳ чудоии ўро талаб кунад.

в) Вақте зани оқила ва болига бе ризояти валий ба ба шавҳар барояд, бояд барои худ маҳри муносибе муайян созад. Агар бо маҳри камтар аз мисл ба шавҳар барояд, валий ва сарпарасташ ҳаққи талаби маҳри изофӣ ва ё чудоии ўро аз додгоҳ дорад.

г) Мард аз айбҳои ҷабб, унна ва хасо солим бошад.

Никоҳе, ки дар он рукни никоҳ ва тамоми шартҳои инъикод, сиҳат ва ноғиз гардидани ақд фароҳам омада бошанд, vale дар он яке аз шартҳои лузум вучуд надошта бошад, он никоҳи сахех, vale фоқиди илзомият аст. Ин никоҳ ақди сахех ва ноғиз аст, vale то замони иҷозат ва таъииди шахси соҳибҳақ ҳамчунон қобили фасҳ ва гайриилзомӣ боқӣ мемонад. Ба ин маъно, ки он ба иҷозати шахси соҳибҳақ ва ё қаси дигаре мавқуф нест, vale қобили фасҳ аст.

**4.** Шартҳои ноғиз гардидани ақд аз он шартҳое иборатанд, ки пас аз фароҳам омадани онҳо осори амалии ақди сахех ноғиз ва ҷорӣ мегарданд. Барои ноғиз гардидани ақди никоҳ се шарт вучуд дорад:

а) Марду зан вақте ақди никоҳро худ ва ё ба воситай вакил анҷом диҳанд, бояд барои ин кор аз ҷиҳати синну соли балоғат ва озодӣ дорои аҳлияти ҳуқуқӣ бошанд. Пас ақде, ки аз сӯи онҳо бо доштани аҳлияти ҳуқуқӣ баста мешавад, ноғиз мебошад ва тамоми осори шаръӣ, ба монанди ҳалол гардидани духул, вучуби маҳр ва гайра, дар он собит мешаванд.

Бинобар ин, агар қӯдаки аҳли тамийиз пеш аз синни балоғат ва ё мамлук (гулом)-е барои худ ақди никоҳ банданд, он фоқиди шарти ноғиз гардидани ақд аст ва дар қӯдак ба иҷозати сарпараст (падар) ва дар мамлук ба иҷо-

зати мавлояш мавқуф мебошад. Агар онҳо иҷозат диҳанд, ақд ноғиз мегардад, вале агар иҷозат надиҳанд, ақд бекор мегардад.

б) Вакили муқайяд вақте бар хилофи салоҳиятҳои ваколаташ амал накунад ва ҳамон гуфтаи муваккилро анҷом диҳад, ақд бар шахси вакилкунанда ноғиз мегардад ва дар гайри он ба иҷозати вай мавқуф аст.

в) Мутасаддии ақди никоҳ шахси фузулӣ набошад, зеро вай вилояти тазвичро надорад.

Агар яке аз шартҳои ноғиз гардидани ақд фароҳам набошад, ақд ба иҷозати шахси соҳибҳақ дар ин боб мавқуф аст.

Вақте ақди никоҳ бо фароҳам омадани тамоми шартҳо баста шавад, он никоҳи саҳех ба шумор рафта, аҳком ва осори шашгона барои завҷайн сабит мегарданд: а) вучуби маҳр, б) нафақаи зан, в) вучуби мутобиати зан аз мард, г) ҳаққи меросбарии онҳо аз якдигар, д) насаби фарзандон ва ж) ҳурмати мусоҳарат. Қонуни аҳволи шахсии Сурия дар моддаи (47) ба аҳком ва осоре, ки аз никоҳи саҳех сабит мегарданд, ишора намудааст:

«Дар никоҳи саҳехи ноғиз тамоми осоре, ки ба ҳукукҳои заношавҳарӣ, ба монанди: вучуби маҳр, нафақаи зан, вучуби мутобиат, меросбарии завҷайн ва ё ба ҳукукҳои оилавӣ, ба монанди: насаби фарзандон ва ҳурмати мусоҳарат, бастагӣ доранд, сабит мегардадн».<sup>1</sup>

## Никоҳи фосид ва ботил

**1. Никоҳи фосид.** Агар дар никоҳ яке аз шартҳои дуруст гардидани ақд фароҳам наомада бошад, он никоҳи фосид ба шумор меравад, ба монанди ақде, ки бе ҳузури шохидон баста шуда, никоҳи мувакқат, никоҳи ду ҳоҳар дар як вақт, никоҳи ҳоҳар қабл аз поёни иддаи ҳоҳари талоқгаштааш, никоҳи зани шахси дигар, ба шарте аз

<sup>1</sup> Алфикҳу-л-исломӣ ва адиллатуҳу. – Ҷ. 7. – С. 104.

шавхардор будани вай боҳабар набошад, никоҳи зане, ки аз талоқи шавҳари қаблиаш дар идда бошад ва ғайра.

Дар никоҳи фосид, ҳеч ҳукм ва осоре аз заношавҳарӣ собит намегардад: на духул ва ҳамбистарӣ барояшон ҳалол мегардад, на маҳр ва нафақае барои зан воҷиб мегардад, на иддае пас аз чудо гаштан бар вай воҷиб мешавад, на ҳурмати домодӣ ва мусоҳарат дар он собит мешавад, на насаби қӯдак собит мешавад ва на ҳаққи меросбарӣ дар миёнашон собит мегардад. Ин дар суратест, ки онҳо пеш аз ҳамбистарӣ чудо шаванд.

Агар пас аз баста шудани никоҳи фосид бо зан ҳамбистарӣ намояд, бо вучуди он ки маъсият аст, вале баъзе аҳкоми фиқҳӣ ва осори иҷтимоӣ ба сабаби он собит мешавад: **а)** маҳри мисл воҷиб мегардад, **б)** насаби тифле, ки аз он никоҳ ба дунё меояд, аз мард собит мешавад, **в)** пас аз чудо гаштан бар зан ба муддати се ҳайз поидани идда воҷиб мегардад, **г)** ҳурмати мусоҳарат дар байнин мард ва усул ва фурӯъи зан, ба ҳамон тартибе, ки дар фасли маҳрамҳо дар бораи зино зикр шудааст, собит мешавад.

Насаби фарзанд, ҳамон гуна ки дар никоҳи саҳеҳ аз мард собит мешавад, дар никоҳи фосид ва ватии бо шубҳа низ собит мешавад.<sup>1</sup> Барои субути фарзанд дар никоҳи фосид се шарт вучуд дорад: а) мард болиг ва ё мурохиқ бошад, то тасаввури анҷоми ҳамбистарӣ ва бордоркуни дар ҳаққи вай дуруст ояд, б) духул амалан сурат гирифта бошад, анҷоми хилвати саҳеҳа барои субути насаб дар никоҳи фосид коғӣ нест, в) зан пас аз шаш моҳ ва ё бештар аз он аз таърихи духул фарзанд ёбад.

Дар никоҳи фосид аҳком ва осори дигаре, ғайр аз инҳо, пас аз ҳамбистарӣ ҳам собит намешавад ва бар онҳо ба сабаби вучуд доштани шубҳа ҳадди зино низ барпо дошта намешавад. Ба ҳар ҳол, бояд ҳатман аз ҳам чудо шаванд, то аз гуноҳ берун оянд. Ҳар қадоми онҳо бе ҳузури ҷониби

<sup>1</sup> Ҳидояи шариф. – Ҷ. 3. – С. 309; Фатхулқадир. – Ҷ. 4. – С. 329; Раддулмӯҳтор. – Ҷ. 5. – С. 235.

дигар ҳам метавонад онро фасх (чудо) созад. Агар худашон чудо нагарданد, бояд додгоҳ онҳоро аз ҳам чудо созад.

Никоҳи муваққат (мутъя) дар баъзе мутуни фиқҳӣ, аз қабили Ҳидоя, аз назари ҳукмӣ ботил дониста шудааст, vale дар Дурр онро фосид гуфтааст. Агар пас аз он духул сурат гирад, аҳқоми никоҳи фосид, ба монанди вучуби идда бар зан, дар он собит мешавад.<sup>1</sup>

Ин чудой фасх аст ва бояд бо сухан ва ифодаи забонӣ анҷом дода шавад, масалан, ба вай бигӯяд: Туро раҳо кардам ва ё туро тарк намудам. Тарк намудан ва ба пешӣ якдигар наомадан, бе ифодаи он ба сухан, фасх ба шумор намеравад.

Дар моддаи 51 қонуни аҳволи шахсии Сурия дар бораи ҳукми никоҳи фосид омадааст:

1. Никоҳи фосид пеш аз духул дар ҳукми ботил аст.

2. Дар никоҳи фосид бо ватӣ (духул) натиҷаҳо (ва осор)-и зерин собит мешаванд: а) маҳр дар поёнтарин ҳадди маҳри мисл ва маҳри мусаммо, б) насаби фарзандон бо ҳамон натиҷаҳое, ки дар моддаи (133) ҳамин қонун пешбинӣ шудаанд, в) ҳурмати мусоҳарат, г) иддаи чудой дар ҳар ду ҳолати чудой ва ё марғи шавҳар ва д) нафақаи зан дар муддати идда, бе субути ҳаққи меросбарӣ дар миёни онҳо.<sup>2</sup>

**2. Никоҳи ботил.** Агар дар бастани ақд рукни никоҳ – баста шудани ақд бо иҷоб ва қабул – таҳаққуқ наёфта бошад ва ё дар яке аз шартҳои инъиқод (bastan)-и он ҳалале ворид шуда бошад, он аз асл ботил ба шумор меравад. Никоҳи кӯдаки ба синни тамӣиз (рушди фикрӣ) норасида, никоҳ бо сифаи феъли музориъ (оянда), издивоҷ бо маҳрамҳо, ба монанди хоҳар, амма, хола ва гайра, издивоҷ бо занни шавҳардор, агар аз оиладор будани вай боҳабар бошад, никоҳ бо занони гайрикитобӣ: оташпарастон, бутпарастон, говпарастон, мулхидон (бединон) ва гайра ва никоҳи зани мусалмон бо марди гайримусалмон аз ҷумлаи никоҳ-

<sup>1</sup> Раддулмӯхтор бар Дур. – Ч. 5. – С. 186.

<sup>2</sup> Алфиқҳу-л-исломӣ ва адиллатуҳу. – Ч. 7. – С. 118.

ҳои ботил ҳастанд.

Ҳукми никоҳи ботил он аст, ки бар асоси он ҳеч гуна аҳком ва осори заношавҳарие, аз қабили ҳаққи ҳамбистарӣ, маҳру нафақа барои зан, идда паз аз ҷудоӣ бар вай, ҳукми мусоҳарат ва ҳаққи меросбарӣ дар байнин онҳо, ҳатто паз аз духул ҳам, событ намегарданд.

Гуфтанист, ки никоҳи маҳрамҳо, агар мард ҳаром будани онро бидонад, дар назди имом Абӯҳанифа (рҳ) фосид ва дар назди Имомайн ботил аст.<sup>1</sup>

Дар назди соҳибайн (имом Абӯюсуф ва имом Муҳаммад) агар бо маҳрамҳо дар никоҳи ботил ҳамбистар шавад, бар вай ҳад воҷиб мешавад. Ҳамчунин дар никоҳи зани шавҳардор ва зани дар идда аз марди дигар, агар аз ҳаром будани он боҳабар бошад, бар вай ҳад воҷиб мешавад.<sup>2</sup>

Дар моддаи (50) қонуни ахволи шаҳсии Сурия дар борайи ҳукми никоҳи ботил омадааст: Дар никоҳи ботил ҷизе аз осори никоҳи саҳҳ событ намешавад, ҳарчанд дар он духул сурат гирифта бошад.

Дар банди 2 моддаи 48 ин қонун омадааст: Никоҳи зани мусалмон бо гайри мусалмон ботил аст.<sup>3</sup>

## Никоҳи мавқуф

Никоҳе, ки фоқиди яке аз шартҳои лузум ва ё ноғиз гардидани ақд буда, ба иҷозат ва таъииди шаҳс вобаста ва мавқул бошад, онро никоҳи мавқуф мегӯянд. Сурати он чунин аст, ки шаҳсеро пеш аз оғаҳӣ ва пурсиш ва ё пеш аз синни булуғ ба никоҳи касе ва ё касеро ба никоҳи ў дароваранд. Дар ин сурат ноғиз ва ҷоиз – лозимуличро – гардидани никоҳ ба иҷозат ва таъииди он шаҳс пас аз оғаҳӣ ва ё расидан ба синни балоғат мавқуф аст.

Никоҳи мавқуф аслан дар никоҳи фузулӣ, никоҳи пи-

<sup>1</sup> Фатхулқадир. – Ҷ. 4. – С. 288; Раддулмӯҳтор. – Ҷ. 5. – С. 199.

<sup>2</sup> Алғиқху-л-исломӣ ва адиллатху. – Ҷ. 7. – С. 118.

<sup>3</sup> Ҳамон сарчашма. – Ҷ. 7. – С. 118.

сару духтари хурдсол ба василаи сарпарастони дигар гайр аз падару бобӣ ва баъзан дар ваколати ба никоҳ ба амал меояд. Масалан, шахси фузулие ба таври гоибона занеро ба никоҳи марде медарорад, дар ин ҳолат никоҳ вақте эътибори шаръӣ пайдо мекунад ва нофиз мегардад, ки он зан пас аз оғаҳ шудан онро иҷозат дихат ва таъйид намояд.

Шоёни зикр аст, ки дар никоҳи мавқуф яке аз шарти лузум ва ё нофиз гардидани ақд таҳақкуқ наёфтааст. Бинобар ин, никоҳи мавқуф се ҳолат дорад: а) агар шаҳс пас аз шунидани хабари он ва ё пас аз такмили синни балоғат ва расидан ба салоҳитяҳои худ онро иҷозат дихад ва таъйид намояд, нофиз ва ҷоиз (дуруст) мегардад, б) агар ба он эътиroz оварад ва онро рад намояд, он бекор мегардад ва ҳеч гуна осори шаръие барои он собит намегардад, в) агар онро ҳанӯз таъйид ва ё рад нокарда, бо зан дуҳул намояд, дар ин ҳолат дар субути тамоми аҳқом, ба ҳамон тартибе, ки дар никоҳи фосид баён гардида, ҳукми никоҳи фосидро дорад.<sup>1</sup>

Дар моддаи (52) қонуни аҳволи шаҳсии Сурия дар боюни никоҳи мавқуф пеш аз иҷозат омадааст: «Никоҳи мавқуф пеш аз иҷозат ҳукми никоҳи фосидро дорад».<sup>2</sup>

### **Фарҳангӣ муоширати чинсӣ**

Муоширати чинсӣ илова бар он, ки ниёзи фитрӣ ва хостаи табиии ҳар инсон аст, дар фарҳангӣ исломӣ аз ҷумлаи заруратҳои динӣ низ шинохта шуда, барои он аҳқом, омӯзаҳо ва одоберо пешбинӣ намудааст. Аз ҷумла, дар таълимоти исломӣ барои шаби зифоғ одоб ва суннатҳое пешбинӣ шудааст, ки бо маънавиёти он ва бо фитрати поки инсонӣ ҳамсозӣ дошта, аз эҳтимоми фоиқи дини ислом ба назофати ахлоқӣ ва эҳёи салиқаи зебоишиносӣ дар замири инсон хабар медиҳанд.

Имрӯз мутаассифона, ҳампои таҳаввулоти ҷаҳонӣ ва

<sup>1</sup> Раддулмӯҳтор. – Ҷ. 5. – С. 199, 200.

<sup>2</sup> Алфикху-л-исломӣ ва адиллатуҳу. – Ҷ. 7. – С. 105.

дар ғиёби барномаҳои дурусти фарҳангӣ ва ҷорабинҳои динӣ-маърифатӣ навиштаҳо, фильмҳо, намоишҳои телевизионӣ ва таълимоти пурҳаҷм ва барномарезишуdae дар заминаи фарҳанги муоширати ҷинсӣ ба сабки гарбӣ барои ҷавонони мусалмон пешкаш шуда истодааст, ки фазои фарҳангии ҷомеаи моро олуда ва майлҳои ҷинсиро дар ҷавонон ба сурати сарсомоваре бедор менамоянд.

Дар ин ҷо ламҳае аз омӯзаҳои ахлоқӣ ва тавсияҳои исломро дар бораи фарҳанги муоширати ҷинсӣ пешкаши хонандагон мегардонем, бошад, ки Ҳудо ба шарофати он одамонеро ба роҳи дуруст ҳидоят намояд.

**1.** Яке аз ин суннатҳо дар шаби зифоғ оростани арӯс бо пероиши мубоҳ ва дар зеботарин мазҳари ҷамол ба истиқболи шавҳар бурдани ў дар шаби арӯсӣ аст. Аз Оиша (р) ривоят шудааст, ки модараш ўро дар шаби зифоғ ба назди гурӯҳе аз занони ансор бурд. Онҳо бо ҳайру баракат гуфта, саррамро шустанд ва маро оростанд.<sup>1</sup>

**2.** Яке аз одоби дигари шаби зифоғ он аст, ки вақте мард бо арӯсаш хилват меқунад, дасташро ба пешонаи вай бигузорад ва дуъо намояд: «**Аллоҳумма, инни асьалука ҳайраҳо ва ҳайра мо ҷабалтаҳо ъалайҳи ва аъзу бика мин шарриҳо ва шарри мо ҷабалтаҳо ъалайҳи**».

*«Бор Ҳудоё! Ман аз Ту ҳайри ў ва ҳайри он ҷизеро, ки ўро бар он сириштай, меҳоҳам ва ба Ту аз шарри вай ва шарри он ҷизе, ки ўро бар он сириштай, паноҳ мебарам».*<sup>2</sup>

**3.** Суннати дигар дар шаби зифоғ он аст, ки пеш аз ҳамбистарӣ вақте оҳанги висол кард, **«Бисмиллоҳ...»** гуфта, ин дуъоро бихонад: **«Аллоҳумма, ҷанибна-ш-шайтона ва ҷаниби-ш-шайтона мо разактано»**.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Алфиқҳу-л-ҳанафӣ фӣ саввиҳи-л-ҷадид. – Ҷ. 2. – С. 112.

<sup>2</sup> Сунани Абӯдовуд, 2160.

Паёмбар (с) мефармояд: «*Вақте касе аз шумо зан бигирад ва ё ҳодиме бихарad, ин дуъоро бихонад ва вақте шутуре бихарad, даст бар болон қӯҳонани бигузорад ва ин дуъоро бихонад*».

<sup>3</sup> Саҳехи Бухорӣ, 141, 3271, 3283, 5165, 6388, 7396; Саҳехи Муслим, 3519 (1434)-116.

**4.** Ҳамчунин хуб аст, ки мард пеш аз ҳамбистарӣ бо бозию унсӯй ва ишқварзию хушкаломӣ майли чинсӣ ва шаҳвати ҳамсарапро барангезад, то ҳарду ҷониб барои комҷӯй омода гарданد.

**5.** Вақте мард пеш аз ҳамсарапши ниёзи чинсӣ ва шаҳваташро бароварда соҳт, набояд ҳудро дарҳол канор қашад, балки хуб аст, ки аз ҳуд каме сабру тамоюл нишон дихад, то зан низ баҳраи ҳудро аз он баргирад. Расули Худо (с) мефармояд: «*Вақте касе аз шумо бо аҳлаш мӯҷомиат кард, (онро) бо сидқу муҳаббат анҷом дихад. Ҷун ҳочати ҳудро пеш аз вай бароварда соҳт, ўро ба шитоб вонадорад, то вай низ ҳочаташро бароварда созад*».<sup>1</sup>

**6.** Ба тариқи истиҳбоб бояд зан хирқае ба ҳамроҳ гирад, то пас аз фарғоғ ҷойҳои олудаи ҳудро бо он пок намоянд. Аз Оиша (р) ривоят шудааст, ки мегуфт: «*Зани оқила бояд хирқае ба ҳамроҳ гирад ва ҷун (аз мӯҷомиат) фориг гаштанд, онро ба ҳамсарапши дихад ва пас аз он ҳудро пок созад...*».<sup>2</sup>

**7.** Аз ҳусни муоишрати зану шавҳар ва масъулияти имонии онҳост, ки асрори заношавҳарии ҳудро фош насозанд ва онро вирди забонҳо нағардонанд. Зоро ин кор аз як сӯ, бадзабонӣ ва носазо ба шумор меравад ва аз сӯи дигар, ба қаромат ва обрӯи иҷтимоии онҳо ва дар оянда фарзандонашон таъсири манғӣ мегузорад. Расули Худо (с) мефармояд: «*Бадтарини мардум дар назди Худо рӯзи қиёмат марде аст, ки бо ҳамсарапи наздикий намояд, пас аз он*

Расули Худо (с) мефармояд: «*Вақте касе аз шумо ипроди наздикий бо аҳлашро дошта бошад, агар бигӯяд: (дӯъои мазкур) ва дар он ҳамбистарӣ барои онҳо фарзанде ато шавад, шайтон ҳаргиз ба ўосебе нарасонад*».

<sup>1</sup> Мусаннафи Абдурраззок, 10468. – Ч. 6. – С. 85; Муснади Абӯяъло, 4200. – Ч. 7. – С. 208; Мачмаъу-з-завоид, 7566. – Ч. 4. – С. 387.

Ҳайсамий дар Мачмаъу-з-завоид дар бораи ин ҳадис фармудааст: Онро Абӯяъло ривоят намуда, дар он номи як ровӣ зикр нашудааст ва дигар ровиёнаш сиқа ҳастанд. Аммо баъзе мухаддисон ба сабаби маҷхул будани он ровии тобеӣ ҳадисро заъиф гуфтаанд.

<sup>2</sup> Саҳехи Ибни Ҳузайма, 280. – Ч. 1. – С. 142; Сунани Куброи Байҳақӣ, 4235. – Ч. 3. – С. 407. Алғиқху-л-ҳанафӣ фӣ савбиҳи-л-ҷадид. – Ч. 2. – С. 113.

*сирри ўро фоши созад».<sup>1</sup>*

8. Пас аз баста шудани ақди никоҳ барои зану шавҳар, ба ҷуз баҳраҷӯи чинсӣ аз роҳи ақиб, дигар ҳама гуна комҷӯиҳо ва ба ҳар тарзе, ки барояшон муносиб бошад, ҷоиз аст. Дар аснои давраи ҳайз ва дар вақти нифос низ, ба ҷуз алоқаи чинсӣ, дигар навъҳои муюшират раво аст. Куръони карим дар оятҳои 222-223 сурай Бақара, ки дар назди муфассирон ба оятҳои «ҳайз» шинохта мешаванд, маҷмӯае аз аҳком ва одоби ҳамбистариро зикр намуда, бо таъбироти ахлоқӣ баландтарин фарҳанги муюширати чинсиро барои мусалмонон баён доштааст, он ҷо ки мефармояд:

«Ва туро аз ҳайз мепурсанд. Бигӯ: Он азо (палидӣ, ноҳушӣ ва ранҷ)-е аст, пас аз (омезиши чинсӣ) бо занон дар муддати ҳайз канора гиред ва ба онҳо наздикий намоед, то он ки пок гарданд! Вақте пок гаштанд, пас аз ҳамон чое, ки Худо ба шумо амр намудааст, ба онҳо наздикий намоед. Худованд, ҳатман, тавбакорон ва покихоҳонро дӯст медорад. Занонатон киштзори шумоянд, пас ба киштзори худ чӣ гунае меҳоҳед, биоед! Ва барои худ (аъмоли хайреро) аз пеш фиристед ва тақвои Худоро намоед ва бидонед, ки шумо ҳатман (рӯзе) бо Ӯ мулоқот хоҳед кард ва мӯъминонро мужда бидех!».

### Истимно бо даст

Истимно<sup>2</sup> дар лугат ба маъни берун овардани манӣ ба василае ғайр аз тариқи ҳамбистарӣ аст ва он аз таскини шаҳвati чинсӣ бо молиш ва ё фишор додани узвҳои таносулий ва ё бо истифода аз василаҳои дигар иборат аст.

<sup>1</sup> Саҳехи Муслим, 3527 (1437)-123.

<sup>2</sup> Онро дар истилоҳи илмӣ онанизм [Onanisme] мегӯянд ва имрӯзҳо калимаҳои дигаре низ, ба монанди мастурбатсия [Masturbation] (худирзой), манипулятсияи чинсӣ [Sexual Manipulation] (дасткории чинсӣ) ва ғайра, ба он маъно корбурди умумӣ пайдо кардаанд. (Бо ихтисор аз китоби Аъмоли хилофи иффат дар ислом. – С. 259. Абдулҷалил Бароҳӯй. – Турбати Ҷом).

Дар фарҳанги исломӣ ҳазорон сол қабл аз таҷрибиёти донишмандон дар илми равоншиносии муосир барои баланд бардоштани гаризаи ҷинсӣ ва хостаҳои шаҳвонӣ дар уфуқҳои илмӣ ва фарҳангӣ дар ҳолати таazzури ишбоъи он аз роҳҳои машрӯъ тавсияҳои арзишманде дода шудааст. Қуръони карим пас аз тарғиби насли ҷавони уммати ислом ба издивоҷ дар ояти сиёми сурай Нур ба баёни ин падидай иҷтимоӣ ва равонӣ пардохта, ба одамоне, ки имконоти молии муносибе барои издивоҷ надоранд, тавсия мекунад: **«Ва онҳое, ки барои издивоҷ имконоти муносиби молие пайдо накардаанд, покиро пеша намоянд, то он ки Худо онҳоро аз фазли ҳеш бениёз гардонад».**

Расули акрам (с) низ дар яке аз тавсияҳои ҳуд ба ҷавонон мефармояд: **«Эй ҷамоаи ҷавонон, касе аз шумо имконот ва тавоноши издивоҷро дошта бошад, ҳатман издивоҷ намояд, зеро он барои ҳифзи нигоҳ ва покии фарҷ беҳтарин васила аст. Ва аммо касе издивоҷ карда натавонад, пас рӯзаро ҳар ҳуд лозим бигирад, ки он барояш виқоя ва сатр аст».**<sup>1</sup>

Дар оятҳои 29-31 сурай Маориҷ ва 5-7 сурай Мӯъминун низ омадааст: **«Ва қасоне, ки фарҷҳои ҳудро ҳифзу-нандаанд, магар аз ҳамсарон ва милки яминашон, пас онҳо ғайри маломатшудагонанд. (Ва) касе (барои ишбоъи шаҳавоти ҳуд) он сӯи (берун аз) инро бичӯяд, воқеан ҳам, онҳо таҷовузкоронанд».** Яъне касе барои ишбоъи шаҳавоти ҳуд ҷуз аз тариқи ҳамсар ва милки яминаш роҳи дигаре бичӯяд, чунин одамоне аз ҳудуди Ҳудованд таҷовуз намудаанд.

Аз ин омӯзахои исломӣ ба ҳубӣ бармеояд, ки баровардани майлҳои шаҳвонӣ ва гаризаи ҷинсӣ, ҷуз аз тариқи ҳамбистарӣ бо ҳамсари шаръӣ, ҳаром ва нораво аст. Истимно бо даст ва ё бо ҳар ҷизи дигаре аз дидгоҳи ислом на танҳо роҳи нодурсте барои ишбоъи гаризаи ҷинсӣ ба шумор меравад, балки он ба гунае таҳрики ангезаҳои ҷинсӣ ва ишбоъи онҳоро аз роҳи гайримукарарӣ дар инсон бештар мегардонад.

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 1905, 5065, 5066; Саҳехи Муслим, 3384-3387 (1400)-1-4.

Дар тибби муосир низ ба исбот расидааст, ки истимно илова бар он, ки ба узвҳои таносулий ва ҳайвоноти манавӣ (сперма)-и шахс зиён мерасонад, ўро аз ҷиҳати ҷисмонӣ низ заъиф ва бемадор менамояд ва дар рӯҳиёти инсонӣ ва абъоди иҷтимоии вай таъсири манғӣ мегузорад.

Истимно аз назари фикҳӣ дар назди ҷумҳури аимма ҳаром аст,<sup>1</sup> вале агар шахси безан онро аз бими вуқӯъ дар зино анҷом дода бошад, пас умед меравад, ки бар вай (дар он ҳолат) гуноҳе набошад. Ибни Ҳумом дар Фатхулқадир мефармояд: «Истимно бо даст ҳалол нест (яъне ҳаром аст), вале агар шаҳвати ҷинсӣ бар шахс ғалаба қунад ва ба хотири таскини нафсаши истимно намояд, умед меравад, ки ба иқобе гирифтор нагардад».<sup>2</sup> Дар китоби Сироҷ омадааст: Агар онро барои таскини шаҳвати муфроти худ, ки қалбашро машғул дошта, анҷом дихад, дар сурате ки безан бошад ва ё зандор бошад, вале ба сабаби узре ба наздаш рафта натавонад, Абӯллайс (-и ғафек) фармуда: Умед дорам, ки ваболе бар вай набошад.<sup>3</sup>

Аммо агар бо дasti ҳамсараши истимно намояд, он ба монанди тафхиз ва табтии боке надорад.<sup>4</sup>

Ҳукми ҳаром будани истимно бо дастро фақехони киром аз мӯҳтавои умумии оятҳои сураи Маориҷ ва Мӯъминун дар ин замина истинбот намудаанд.

## Хутбаи никоҳ

<sup>1</sup> Ба ҷуз имом Аҳмад (рҳ), ки истимно бо дастро ҷоиз донистааст. (Раддулмӯҳтор. – Ҷ. 3. – С. 426; Тафсири Рӯҳулмаонӣ. – Ҷ. 7. – С. 285).

<sup>2</sup> Фатхулқадир. – Ҷ. 2. – С. 334. Соҳиби Ҳидояи шариф низ дар китоби «Таҷнис»-и худ ин қавлро таъиид намудааст, камо фӣ ҳошияти Фатхилқадир.

<sup>3</sup> Раддулмӯҳтор. – Ҷ. 3. – С. 426, 427. Алфиқҳу-л-ҳанафӣ фӣ савбихӣ-л-ҷадид. – Ҷ. 2. – С. 37.

Дар Дуррулмуҳтор дар боби муфсидоти рӯза (Ҷ. 3. – С. 426, Рад бар Дур) истимноро макрӯҳи таҳримӣ ва дар китоби Ҳудуд (ҳамон сарчашма. – Ҷ. 6. – С. 44), агар барои ҷалби шаҳват бошад, онро ҳаром гуфтааст.

<sup>4</sup> Раддулмӯҳтор. – Ҷ. 3. – С. 427.

Хондани хутбае, ки фарогири ҳамду санои Худованд, салавот бар паёмбар (с) ва оятҳои шомили амр ба тақво бошад, пеш аз бастани ақди никоҳ аз тарафи як шахсияти донову фаҳмида мустаҳаб аст.

Абдуллоҳ ибни Масъуд (р) ривоят меқунад, ки расули Худо (с) ташаҳҳуд дар намоз ва хутбаи ҳочатро ба мо таълим дод. Хутбаи ҳочат – амри муҳим, ба монанди ақди никоҳ, дар ривоятҳо чунин омадааст:

«Алҳамду лиллоҳ, нахмадуху ва настайниху ва настағифирху ва наъзу биллоҳи мин шурури анфусино ва мин саййиоти аъмолино. Ман яҳдихиллоҳу, фало музилла лаҳ ва ман юзлил, фало ҳодия лаҳ ва ашҳаду ан ло илоҳа иллаллоҳу ва ашҳаду анна Мұхаммадан ъабдуху ва расулуху» ва се оят меҳонад, ки Сүфёни Саврӣ онҳоро аз ояти 102-юми сураи Оли Имрон, ояти 1-уми сураи Нисо ва оятҳои 70-71 сураи Аҳзоб:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَقْوَا اللَّهَ حَقًّا تُقَاتَمْ وَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُسْلِمُونَ (v)

يَأَيُّهَا النَّاسُ أَتَقْوَا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَتَقْوَا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَقْوَا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (v) يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (v)

иборат донистааст.<sup>1</sup>

Хондани хутбае бо ин равиш пеш аз ақди никоҳ мустаҳаб аст ва агар ба дигар сурат ҳам хонда шавад, боке

<sup>1</sup> Сунани Абӯдовуд, 2118; Сунани Тирмизӣ, 1105; Сунани Ибни Моча, 1892.

надорад. Хутбай никоҳ аз назари истиҳбоб шомили ин ҳадиси набавӣ мегардад, он ҷо ки мефармояд:

*«Ҳар амри бошаън ва дорон аҳамият (вақте) бо ҳамди Ҳудо оғоз нағардад, он бурида ва нотамом аст».*<sup>1</sup>

Вале бояд донист, ки вақте руҳн ва шартҳои сиҳати никоҳ фароҳам омада бошанд, ақд бе хондани хутбай никоҳ ҳам дуруст мегардад, зеро чӣ тавре зикр гардид, хондани хутба пеш аз ақди никоҳ мустаҳаб аст ва бо тарки мустаҳаб амал ботил ва ё фосид намегардад. Ривоят шудааст, ки марде аз бани Сулайм гуфт:

*«Умома духтари Абдулмутталибро аз расули Ҳудо (с) хостгорӣ кардам. Ӯро бе он ки хутбае бихонад, ба никоҳам даровард».*<sup>2</sup>



ФИҚХИ ИСЛĀМ

<sup>1</sup> Сунани Ибни Моча, 1894.

<sup>2</sup> Сунани Абӯдовуд, 2120.

***Фасли ҳафтум*****ШАРТ ГУЗОШТАН  
ДАР ВАҚТИ АҚДИ НИКОХ*****Шартҳо бар ду наевъанд:***

а) шартҳое, ки бо аслу ҳадафи никоҳ мувофиқ мебошанд ва дар чаҳорҷӯбай ҳадафҳои ҳаёти хонаводагӣ ва муқтазои ҳамзистии заношавҳарӣ қарор доранд, б) шартҳое, ки бо ҳадаф ва моҳияти никоҳ ва ҳаёти оилавӣ созгор набуда, ба мақсадҳои он ҳеч гуна иртиботе надоранд.

***1. Шартҳои наевъи аввал,*** ба монанди таъмини нафақаи муносиб, ҷои хоб, анҷоми робитаҳои заношавҳарӣ, риояи эҳтиром ва ҳайсияти зан ва бемаврид лату қӯб накардани вай ва гайра аз ҷумлаи масъулиятҳои динӣ ва вазифаҳои шаръие мебошанд, ки аз нигоҳи шариат мард бояд ба онҳо пойбанд бимонад, ҳарчанд аз ҷониби зан шарт ҳам гузошта нашаванд. Ҳатто, агар зан дар вақти никоҳ аз онҳо номе ҳам набурда бошад, дар сурати пойбанд намондани мард ба ин масъулиятҳои шаръии худ, зан метавонад ба додгоҳи шаръ муроҷиат намояд ва аз шавҳарааш шикоят кунад.

Агар зан, валии вай ва ё вакилаш дар вақти ақди никоҳ ин шартҳоро гузошта бошанд, ба ин сурат, ки гуфта бошанд: «*Тану нафси худро ё муваккилаамро ба ту додам, ба шарте ки корҳои зикриуда риоя гарданд ва дар сурати риоя нагардидани онҳо ихтиёри талоқ ба худам баргардад*» дар назди ҷумҳури аҳли суннат дар ҳолати пойбанд намондани мард ба он шартҳо, зан мухаййара ба нафси худ мегардад. Агар идомаи ҳаёти заношавҳариро бо он мард бихоҳад, ба зиндагонии муштараки худ идома медиҳанд, вале агар ҳамзистиро бо вай наҳоҳад, худро метавонад

чудо созад.

Уламо ва бузургони мазҳаби ҳанафӣ бошанд, ҳар ду навъи шартҳоро ботил ва никоҳро ҷоиз ва дуруст донистаанд. Зеро талоқ ҳаққи мард мебошад ва бо чунин шартгузорие аз дасти вай берун намегардад, ҳарчанд дар вакти ақди никоҳ мард он шартҳоро қабул карда бошад.

**2. Шартҳои навъи дуюм,** агар бо моҳияти ҳаёти заношавҳарӣ комилан мухолиф бошанд, ба монанди ин ки зан бигӯяд: *Худро ба шарте ба никоҳи ту додам, ки бо ман ҳамбистар нашавӣ ва ё корҳои хонаро анҷом надиҳам*, дар ин сурат низ никоҳ дуруст мегардад ва ин шартҳо ботил ва бекор мебошанд, дар никоҳ ҳеч гуна таъсире надоранд ва бар мард лозиму-л-иҷро ҳам намебошанд.

Аммо агар шартҳо бо вучуди он ки ба моҳияти никоҳ ва ҳадафҳои ҳаёти заношавҳарӣ ҳеч гуна иртиботе надошта бошанд, ба он мухолиф ҳам набошанд, дар ин сурат ваъдаҳое мебошанд, ки мард бояд ба онҳо вафо намояд. Агар ба онҳо вафо накунад, бо он ки хилофи ваъда намудааст, вале дар дурустии никоҳ ҳеч гуна таъсире надоранд, ба мисли ин ки зан бигӯяд: *Ба шарте ҳудро ба никоҳи ту даровардам, ки дар хонаи падару модарам бимонем, ё аз шаҳрам ба ҳеч кучо наравем ва...*

### Ҳукми никоҳи кофирон

Агар кофирон бар асоси маслаку дини худ бо якдигар ақд баста бошанд, никоҳи онҳо аз назари шариат мӯътабар дониста мешавад. Дар сурате ҳар ду бо ҳам ислом оварданд, аз нав никоҳ намудани онҳо зарурате надорад ва ҳамон никоҳашон кифоят бошад.

Агар яке аз марду зани кофир ислом овард ва дигаре бар куфраш бокӣ монд, никоҳашон ботил (бекор) мегардад.

## Риояи адолат дар байни занон

– Вақте мард ду зан ва ё бештар аз он дошта бошад, ўро лозим аст, ки дар байни онҳо дар сару либос, хўрду хўрок, хона ва шабгузаронӣ баробарӣ ва адолат намояд, чи баъзе аз онҳоро бикр ва баъзе дигарашонро бева гирифта бошад. Агар ду шаб дар хонаи чавон шабро гузаронид, ду шаби дигар бояд дар хонаи зани пиру қадимӣ шаб бигзаронад.

– Баробарию адолат дар шабгузаронӣ лозим аст, на дар рӯзгузаронӣ ва ҳамбистарӣ. Дар сурате рӯзона ба хонаи яке рафтуомад намояд ва ё бо яке бештар ҳамбистарӣ кунад, монеъе надорад ва гунахкор намегардад.

– Агар ба хонаи яке аз занон пас аз шом ва ба хонаи дигаре пас аз хуфтан рафт, ҷоиз нест, адолату баробарӣ бояд комилан риоят шавад.

– Касеро қасбу кор дар шаб бошад ва рӯзона дар хона ба сар барад, дар ин сурат баробарӣ дар рӯзгузаронидан дар канори онҳо лозим аст.

– Фарқе надорад, ки мард бемор бошад ё солим, баробарию адолат дар шабгузаронӣ дар хонаҳои онҳо воҷиб аст. Чунончи, дар ривоятҳо омадааст, паёмбари акрам (с) ҳангоми бистарӣ шуданашон дар беморие, ки бар асари он даргузаштанд, адолат ва баробариро дар шабгузаронӣ дар хонаҳои ҳамсаронаш ҳаргиз тарк накарданд, то дар охир аз ҳамаи онҳо хост, ки минбаъд даврони бемории худро дар хонаи Ӯммулмӯминин ҳазрати Оиша (р) бигзаронад. Онҳо ҳама розӣ гаштанд ва он Ҳазрат (с) гоҳ дар хонаи Оиша (р) ором гирифт ва дар ҳамон ҷо рӯҳи покаш ба рафиқи аъло (Парвардигор) пайваст ва дар ҳамон ҳучра часади покаш ба хок супурда шуд.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ишора ба ҳадисе мебошад, ки Оиша (р) дар он мефармояд: «Вақте бемории паёмбар (с) саҳт шуд, аз ҳамаи ҳамсаронаши иҷозат гирифт,

– Риояи адолату баробарӣ дар муҳаббати қалбӣ дар байни занон аз тавони инсон берун мебошад, бинобар ин, чунин баробарие воҷиб нест. Аз паёмбари бузург (с) ривојт шудааст, ки вақте чизеро дар байни занони худ тақсим мекард, адл мекард ва мефармуд: «*Худоё, ин аст тақсимот (ва адолат)-и ман дар он чи ки молик ва соҳиби он ҳастам ва он чиро, ки аз доираи қудрати ман берун аст ва Ту молики он мебошиӣ, бар ман магир*»<sup>1</sup> ва бо он муҳаббати қалбро дар назар дошт.

– Дар сафарҳо ҳаққи интихоби ҳамроҳ ба дасти мард аст ва занҳо дар интихоби ҳамроҳӣ бо ў ҳақке надоранд. Шавҳар бо ҳар қадом, ки тамоюл дошта бошад, метавонад онро бо худ бибарад, vale қуръа партофтани беҳтар аст.

Аз Оиша (р) ривојт шудааст, ки: «*Расули Худо (с) вақте оҳанги сафар мекард, дар байни ҳамсаronaши қуръа менартофт. Саҳми касе аз онҳо мебаромад, дар сафар ўро ҳамроҳи худ мегирифт...*».<sup>2</sup>



*то дар хонаи ман бистарӣ шавад ва онҳо барояши (дар ин кор) иҷозат доданд...».* (Саҳехи Бухорӣ, 198, 664, 665, 679; Саҳехи Муслим, 936 (418)-90, 937 (...)-91, 938 (...)-92; Сунани Ибни Моча, 1618).

<sup>1</sup> Сунани Абӯдовуд, 2134; Сунани Тирмизӣ, 1140; Сунани Насой, 3953; Сунани Ибни Моча, 1971.

<sup>2</sup> Саҳехи Бухорӣ, 2593, 2637, 2661.

# КИТОБИ РАЗОАТ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَيَّهُنَّ حَوْلَيْنِ كَمِلَيْنِ  
لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الْرَّضَاعَةُ

«Модарон фарзандони худро  
барои касе, ки итмоми (муддати)  
ширхорагиро бихоҳад,  
ду соли комил шир медиҳанд».  
(Сураи Бақара, 2:233).

## ШИРХОРАГЙ

Шир дар сохтани рӯҳиёт, рушду нумӯ, тарбият, тарзи тафаккур ва ахлоқи тифл то андозае муассир мебошад, ки зани ширдех аз назари ислом дар радифи зоянда ва ба бороварандай фарзанд, яъне модари тифл қарор мегирад. Аз роҳи шир тамоми хусусиятҳои ирсӣ ва хунӣ вориди чисму вуҷуди навзод мегардад ва дар шаклгирӣ шахсияти ў дар оянда нақши асосиро мебозад.

Бо таваҷҷӯҳ ба аҳамияте, ки шир дар ҳаёти навзод дорад, шариати ислом дар маҷмӯаи фикҳии худ фасле ва китобе бо номи «Разоат» (ширхорагӣ) кушодааст, ки тамоми аҳком ва марзҳои он бо тифл баён гардидаанд.

Аз як сӯ, бо собит шудани аҳкоми ширхорагӣ дар миёни тифли ширхора ва зани ширдех силсилаи қаробат ва хешовандӣ пахлӯ ба пахлӯи қаробати насаబӣ густариш меёбад ва аз сӯи дигар, барои додани шир ба тифле аз ҷониби шаръ аҳком ва баёноте гузашта шудааст, то ин асл ба сурати беравия耶 шакл нагирад, зеро аз дидгоҳи ислом мақсад аз зоду насл тақдими фарзандони ҳамаҷониба солим ба ҷомеа мебошад.

Имрӯзҳо илми тиб ба ин моҳияти шир пай бурда, дар порае аз қишварҳои аврупойӣ, аз ҷумла Олмон, барои он ки аз зиёнҳои ояндаи шири хушӯк дар амон бимонанд ва то андозаи мумкин аз шири одамӣ истифода намоянд, ба хулосае омадаанд, ки аз шири заноне, ки шири зиёд доранд ё тифлашон аз дунё гузаштааст, пас аз гузаштани мароҳили озмоишҳои беҳдоштӣ ва ташхиси саломатии он дар бемористонҳои маҳсусе онро ҷамъоварӣ намуда, пас аз омехтан ба шири ғов ё гӯсфанди пустиризашуда ба тифлҳои бе шир ё мадармурда бидиҳанд.

Он гоҳ дар шиносномаҳои чунин тифлҳо нишонаи маҳсусе мегузоранд, ки ба парвариш ёфтани онҳо аз шир

ҳои гуногуни одамӣ ва ҳайвонӣ далолат менамояд. Агар аз назари равоншиносӣ ва рафтори инсонӣ норасой ва мушкile дар оянда дошта бошанд ва амали хилофе аз онҳо содир шавад, иллат ва омили нахустини онро медонанд.

### **Баёни масоили ин боб**

**1.** Вақте навзоде ба дунё омад, шир додани вай бар мударааш воҷиб аст, vale агар падарааш сарватманд бошад ва барои ширдиҳии фарзандаш занеро пайдо намояд, ки хусусиятҳои ирсӣ ва шири вай ба мизоҷи навзод мувоғик бошад, дигар модар метавонад навзодашро худ шир надиҳад, ҳеч гуноҳе аз назари шаръ барояш набошад.

**2.** Зан бе иҷозати шавҳари худ наметавонад фарзанди дигар касро шир диҳад, ҳарчанд ҳоҷари худаш ҳам бошад. Vale агар тифле аз гурӯснагӣ дар маърази ҳалокат қарор гирад, бе иҷозати шавҳар метавонад ба хотири хифзи ҷонаш вайро шир диҳад.

**3.** Ҳадди болои муддати ширхорагӣ барои кӯдак бар асоси муқаррароти шариат аз нигоҳи фиқҳи мазҳаби ҳанифӣ дувуним сол аст. Аз дувуним сол ба боло шир додани кӯдак ҳаром аст. Аз назари шуморе аз фақеҳони исломӣ муддати ширхорагӣ ду сол мебошад. Соҳиби «Фатҳу-л-қадир» ва имом Таховӣ ду солро сахехтарин қавлҳо донистаанд.

**4.** Агар кӯдакеро пас аз сол аз шир чудо карданд ва ба ҳӯрдани таом омӯхта шуд, пас аз ин агар аз пистони зане шир нӯшад ҳам, аҳкоми ширхорагӣ дар бораи вай событ намешавад.

**5.** Микдори шире, ки бо нӯшидани он аҳкоми ширхорагӣ событ мегарданд, нӯшидани як қатра шир ё як бор макидан аст.

**6.** Пиразане набераи худро бо пистонаш машғул намояд ва пистонаш оҳиста-оҳиста шир пайдо кунад, он набера агар писар бошад, писари разой ва агар духтар бо-

шад, духтари разоии модаркалони (бидӣ) худ мегардад. Агар ҳамаи набераҳои писарӣ ва духтарии худро ба ҳамин сурат ба пистони хушкаш саргарм кард ва андак-андак дар пистонаш шир пайдо гашт, ҳама фарзандони разоии пиразан мегарданд ва никоҳи онҳо бо яқдигар ҳаром мебошад.

7. Он чи аз лиҳози насабӣ бар шахс ҳаром аст, яъне бо онҳо маҳрам буда, бо яқдигар никоҳрас намебошанд, аз пахлӯи разой (ширхорагӣ) низ бар вай ҳаром мебошад. Дар ин ҷо танҳо сурати масъалаи модари разоии бародари насабӣ ва ҳоҳари разоии писари насабӣ аз ин ҳукм берун мебошад. Чунончи, паёмбари бузург (с) фармудаанд: «*Инналлоҳа ҳаррама мина-р-разоъи мо ҳаррама минаннасиби, илло умма аҳиҳи ва ухта ибниҳи*».

*«Худованد, дар ҳақиқат, он чиро, ки аз ҷиҳати насаб барои шахс ҳаром гардонидааст, аз ҷиҳати ширхорагӣ низ онро ҳаром соҳтааст, магар модари бародари насабӣ ва ҳоҳари писари насабӣ».*<sup>1</sup>

а) Сурати масъалаи модари разоии бародари насабӣ ин аст: масалан, Ҷалилу Аҳмад ҳар ду бародарони аъёни (аз як падару модар) насабӣ мебошанд. Ҷалил (яке аз бародарон) аз пистони зане бо номи Фотима шир нӯшид ва ҳукми ширхорагӣ барояш собит гардид. Аҳмад (бародари дигар) метавонад бо Фотима, ки модари разоии бародари насабиаш мебошад, ақди никоҳ бандад. Ҳамчунин гирифтани духтарони он зан (Фотима) барои Аҳмад дуруст аст, зоро Фотима ва духтаронаш ҳеч гуна нисбату пайванди ширхорагие бо Аҳмад надоранд, балки фарзанди разоии Фотима Ҷалил аст.

---

<sup>1</sup> Суннани Тирмизӣ, 1146, 1147. Ин ҳадис дар дигар китобҳои сиҳоҳи шашгона ба ин лафз омадааст: «(*Барои шахс*) аз ҷиҳати разоат ҳамон одамоне ҳаром мебошанд, ки аз ҷиҳати (қаробати насаӣ ва) вилоdat (барои ў) ҳаром буданд». (Саҳехи Бухорӣ, 2645, 2646, 3105, 5099, 5100; Саҳехи Муслим, 3568 (1444)-1, 3569 (...)-2. Вале ибораи охир дар онҳо наомадааст.

**6)** Сурати масъалаи хоҳари разоии писари насабӣ ин аст: масалан, Халил фарзанди Аҳмад аз пистони зане бо номи Нурҷон шир нӯшид. Раҳима дуҳтари Қосим ҳам аз пистони Нурҷон шир нӯшидааст. Ҳоло Халилу Раҳима бо ҳам бародару хоҳари разоӣ гаштаанд. Дар ин ҷо Аҳмад – падари Халил метавонад хоҳари разоии писари худ Раҳимаро ба занӣ бигирад.

Донишмандони исломӣ тамоми масоили вобаста ба мавзӯи ширхорагиро дар як байти тоҷикӣ чамъ оварданд, ки бо таваҷҷӯҳ ба он калиди мавзӯъ ба даст меояд:

*Аз ҷониби ширдех ҳама хеш шаванд,  
Аз ҷониби ширхора завҷону фурӯъ.*

Шарҳи мисраи аввал: Зани ширдех модари ширхора ва шавҳари ширдех падари вай мегарданд. Писарону дуҳтарони дар синну сол ғуногуни он зан бародарону хоҳарон ва набераҳои писарию дуҳтарии вай бародарзодаҳо ва хоҳарзодаҳои ширхора мегарданд. Ба ҳамин шакл то охирин насл риштаи хешовандии разоӣ событ мешавад.

Модари зани ширдех ва модари шавҳарааш барои ширхора модаркалон (бӣӣ) ва падари он зан ва падари шавҳарааш барои ў падаркалон (бобо) мебошанд. Хоҳарони зани ширдех ва хоҳарони шавҳарааш холаҳову аммаҳои ширхора ва бародарони он зан ва бародарони шавҳарааш тағоиҳо ва амакҳои ў мегарданд. Ҳулоса, ҳамон тавре ки дар насаб аммаву холаву ғайра тасаввур мешавад, дар разоат низ ҳама событ мегарданд.

Шарҳи мисраи дуюм: Фурӯъ ба ин маъност, ки худи тифли ширхора ва дар оянда фарзандону набераҳояш то охирин насл бо тамоми касоне, ки дар мисраи аввал шарҳи онҳо гузашт, қаробати ширхорагӣ пайдо мекунанд. Ба ин тартиб, ки вақте худи ширхора фарзанди зани ширдех мегардад, фарзандони вай барои зани ширдех ва шавҳарааш набераҳо ба шумор мераванд то охирин риштаи насл.

Максуд ин аст, ки ҳар нисбате, ки фарзандони насабии зани ширдех бо худаш доранд, фарзандони разоии ў

низ ҳамон нисбатро бо вай пайдо мекунанд, ба монанди маҳрамияти абадӣ ва гайра. Масалан, Маҳмуд, ки аз пистони Фотима шир нӯшидааст, писари разоии Фотима мебошад ва фарзандони пуштии (насабӣ) Маҳмуд барои та момии фарзандони Фотима бародарзодаҳои разоӣ мегарданд. Масалан, Фотима Парвинаро шир додааст, Парвина дуҳтари разоии Фотима мебошад. Фарзандону наберагони Парвина ҳама барои фарзандони разоӣ ва насабии Фотима хоҳарзода ҳастанд.

Вале хоҳарону бародарони насабии Парвина, ки аз Фотима шир нанӯшидаанд, бо фарзандони вай ҳеч қаробати шаръие надоранд. Бинобар ин, заношавҳарӣ дар байн баҳарони насабии Парвина ва фарзандони пуштии Фотима ҷоиз аст».

Мурод аз завҷон ин аст: Масалан, Зайнаб аз пистони Гуландом шир нӯшидааст, дар оянда шавҳари Зайнаб барои Гуландом домод мебошад. Гуландом хушдоман ва шавҳарааш ҳусури он домод ба шумор меоянд ва маҳрами абадӣ мебошанд, зоро паёмбари акрам (с) фармуда: «*Никоҳи дуҳтари разоӣ бо падари разоӣ ҷоиз нест*».

8. Аҳкоми разоат бо нӯшидани шири ҳайвонот событ намешавад. Агар ду тифле аз шири як ғов ё гӯсфанд нӯшиданд, байни онҳо разоат (ширхорагӣ) событ намешавад.

9. Иттифоқан дуҳтари бокирае дар пистонаш шир пайдо шавад ва тифле дар синну соли субути разоат аз пистони вай як қатра шир нӯшад ё як бор макад, аҳком ва ҳурмати разоат событ мегардад. Масалан, вакте он дуҳтари бокира ба шавҳар барояд, ширхора барои худаш фарзанди разоӣ ва барои шавҳарааш фарзанди зан мебошад, ки онро пешзода меноманд. Дар сурате ки миёни онҳо пеш аз анҷом гирифтани ҳамбистарӣ ва ё хилвати саҳеха ҷудоӣ афтад, он мард метавонад бо пешзодааш ақди никоҳ барқарор намояд.

10. Тифле дар аснои муддати субути разоат аз пистони зани мурдае шир нӯшад, аҳкоми разоат событ мегардад.

**11.** Агар аз чанд зан шир дўшида шавад ва бо ҳам омехта ба чанд тифле нўшонида шавад, миёни хамаи он занон ва тифлҳо аҳқоми разоат событ ва ҳама бо ҳам маҳрами абадӣ мегарданд.

**12.** Марде бо зане ақди никоҳ барқарор намояд ва пас аз анҷоми ақд зани дигаре даъво намояд, ки ҳар дуи онҳоро (марду занро) шир додааст, агар вай барои ин даъвои ҳуд шоҳиде надошта бошад, гуфтааш эътибори шаръие надорад. Бояд барои событ шудани даъво ду марди одил ва ё як мард ва ду зан шаҳодат бидиҳанд.

Аммо агар зану шавҳар гуфтаи он занро на ба унвони ғаразнокӣ, балки ба гуфтаи холис ва насиҳати рост тасдиқ намоянд, беҳтар аст ба хотири эҳтиёт ва покичӯй аз идомаи заношавҳарӣ сарфи назар намоянд. Вале ҳокими шаръ ба гуфтаи як зан наметавонад ҳукми чудосозии онҳоро содир намояд.

**13.** Шахсе дар қайди никоҳи ҳуд ду зан дошта бошад, яке бузургсол ва дорои шир ва дигаре хурдсолу ҳанӯз ширмак ва зани бузург зани хурдсолро, ки ҳанӯз даврони разоаташ нагузашта, шир диҳад, ҳар ду зан бар шавҳар ҳаром мегарданд. Дар сурате ки зани бузург аз рӯи ноогоҳию нодонӣ боғчун (палонҷ)-и худро шир дода бошад, бояд шавҳар маҳри ҳар дуро бидиҳад, ки барои зани хурдсол нисфи маҳр лозим аст.

Аммо агар бо мақсади фосид соҳтани никоҳи шавҳараш ба вай шир дода бошад, маҳри худаш сокит мегардад ва барои зани хурдсол нисфи маҳр лозим мешавад.

**14.** Марде ду зан дошт, яке аз онҳо духтари Абдулғафурро ва яке дигараш писари Абдулмачидро шир доданд. Ин духтару писар минбаъд наметавонанд бо ҳам ақди никоҳ барқарор намоянд, агарчи аз ду зан шир нўшиданд. Аз он чо, ки шири ҳар ду бо ҳамбистарии як мард ба вучуд меояд, ҳоҳару бародари разоии ъаллотӣ (модарҷудо) мегарданд. Ҳамчуноне, ки ақди никоҳ дар миёни ҳоҳару бародари ъаллотии наسابӣ ҷоиз намебошад, миёни ҳоҳару бародари ъаллотии разой низ ҷоиз намебошад.

**15.** Ду зане, ки дар никоҳи як мард мебошанд, агар яке духтареро бо номи Фотима ва дигаре духтареро бо номи Раҳима шир доданд, минбаъд шахсе наметавонад Фотима ва Раҳима ҳар дуро ба никоҳи худ дароварад ва он дуро болои ҳам ҷамъ намояд, зоро Фотимаву Раҳима хоҳарони разоии ъаллотӣ ҳастанд, ки наметавон миёни он ду, ҳамчуноне миёни ду хоҳари ъаллотии насабист, ҷамъ намуд.

**16.** Барои субути разоат нӯшидан шир аз пистони як зан шарт аст, на як будани замони нӯшидан. Масалан, як зан тифлеро дар синни бистсолагии худ, тифли дигареро дар синни бисту панҷсолагиаш, тифли сеюмро дар сисолагиаш ва ҷаҳорумро дар синни сиву панҷсолагиаш шир дод, ҳурмати (мамнӯъият) ширхорагӣ дар миёни зани васфшуда ва тамоми тифлоне, ки дар солҳои гуногун аз ӯ шир нӯшиданд, событ мешавад. Он зан барои тамоми онҳо модар мешавад, бо дар назардошти тафсилоте, ки гузашт.

**17.** Агар марде аз пистони зани худ шир нӯшад, занаш бар вай ҳаром намегардад, valee мард гунаҳкор мешавад. Албатта, агар зани бузургсолеро ба писарбачае, ки ҳанӯз даврони ширхорагияш сипарӣ нагаштааст, издивоч намоянд ва зан шавҳари ҳурдсоли худро шир диҳад, зан бар вай ҳаром мегардад.

**18.** Марде духтари ширхораеро ба никоҳи худ даровард ва пас аз муддате вайро талоқ намуда, зани бузургсолеро ба никоҳи худ даровард. Агар ин зан духтари ширхораеро, ки қаблан дар қайди никоҳи шавҳарааш буда, ширдиҳад, ин зани бузург бар шавҳари худ ҳаром мегардад, зоро ин зан дар воқеъ модари занаш ба шумор меравад. Рazoate, ки баъд аз никоҳ событ шуда, мисли разоати пеш аз никоҳ мебошад.

**19.** Шахсе духтари ширхораеро, ки ҳанӯз даврони разоаташ сипарӣ нагаштааст, ба никоҳи худ даровард. Он гоҳ модар ё ҳоҳар ва ё духтари мард вайро шир дод, он духтари ширхора бар мард ҳаром мегардад, зоро ҳукми он ба мисли масъалаи гузашта аст.

**20.** Агар зане аз пистонаш дар бинии тифле шир дӯшид (чӯшид), ширхорагӣ сабит мегардад, вале агар дар гӯшаш дӯшид, сабит намегардад.

**21.** Шири занеро бо об ё давое (доруе) омехта, ба тифли ширхорае доданд, дар сурате ки шир аз обу даво бештар ва ё бо он баробар бошад, аҳкоми ширхорагӣ сабит мешавад. Аммо агар обу даво аз шир бештар бошанд, разоат сабит намешавад. Ҳамчунин агар шири занеро бо шири ҳайвоне омехта намуданд, аксарият эътибор дорад.

**22.** Табобат намудан бо шири зан дар зоҳири мазҳаб чоиз нест, вале ба қавли муфто бих, агар шифо будани он аниқ бошад ва гайр аз он давое пайдо нашавад, дар он сурат табобат бо он чоиз аст.<sup>1</sup>

Ин масъала фаръе аз масъалаи табобат бо чизҳои ҳаром аст. Дар зоҳири мазҳаб табобат бо чизҳои ҳаром чоиз нест ва чизҳои ҳаром ё айни онҳо начис (ҳаром) аст, ба монанди пешоби ҳайвоноти ҳалолгӯшт, ки табобат бо он, умуман, чоиз нест ва ё айни он ҳалол аст, вале истеъмоли он барои инсон мамнӯъ – ҳаром аст, ба монанди шири одамӣ. Ба таври умумӣ агар шифо будани чизи начис (ҳаром) барои дарде аниқ бошад ва гайр аз он давои ҳалоле ёфт нашавад, истеъмоли он ба микдори дафъи зарурат чоиз мегардад.<sup>2</sup>

Аз ин назари мутааххирин бармеояд, ки қавли зоҳири мазҳаб дар чоиз набудани табобат бо чизи ҳаром ба вакте бармегардад, ки шифо будани он аниқ набошад ва давои ҳалоле гайр аз он ёфт шавад.<sup>3</sup>

*Эзоҳ: Дар гузашта чунин расм ривоҷ дошт, ки тифлҳои ширхора ва духтарчаҳои хурдсолро ба никоҳи қалонсолон дармеоварданد ва шавҳараши то қалон шудани он мунтазир мешуд, он танҳо бастани ақд буд. Имрӯз дар ҷомеаи мо чу-*

<sup>1</sup> Раддулмӯҳтор. – Ҷ. 4. – С. 390; Алфиқҳу-л-ҳанафӣ фӣ савбиҳи-л-ҷадид. – Ҷ. 2. – С. 154.

<sup>2</sup> Раддулмӯҳтор. – Ҷ. 1. – С. 405, 406.

<sup>3</sup> Ҳамон сарчашма. – Ҷ. 1. – С. 406.

нин расме тақрибан вучуд надорад.

Камоли таваҷӯҳ ва таъкидоти пурაҳамиятие, ки ис-  
лом дар мавзӯи ширхорагӣ ва пайванди разоат намудааст,  
бештар ба хотири он аст, ки вақте чунин пайванди  
хешутаборӣ ва занҷираи хешовандӣ ба вучуд меояд, мардум  
сипосгузорона гиреҳҳои онро таҳқим бахшанд ва аз бунёди  
хонавода ва никоҳи хоҳарону бародарон ва хешу табори  
разоӣ, ки ба манзалаи хоҳарону бародарон ва хешу табори  
насабӣ мебошанд, огоҳона худдорӣ намоянд. Бо маҳрамҳои  
разоии худ ақди заношавҳарӣ барқарор насозанд ва ояндаи  
худро покиза нигоҳ доранд.



ФИҚХИ ИСЛОНД

# КИТОБИ ТАЛОҚ

آل طَلْقُ مَرَّتَانِ فِيمَسَاكُ بِعَرَوْفٍ  
أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَنٍ

«Талоқ(-е, ки пас аз он зану шавҳар имкони бозгашт доранд) ду бор аст. Пас аз он ё нигах доштани бо хубист ва ё раҳо кардан бо некй».  
(Сураи Бақара, 2: 229).

## Фасли аввал

### ТАЛОҚ АЗ ДИДГОҲИ ИСЛОМ

Талоқ дар луғат ба маъни бардоштани қайду банд ва раҳо кардан аст ва дар истилоҳи шариат талоқ аз ҳукми шаръие иборат аст, ки қайди никоҳ ва ресмони ақдро бо гуфтани қалимаҳои маҳсус бардошта месозад ва ба ҳаёти заношавҳарӣ дар миёни марду зан хотима мебахшад.

Талоқ ба унвони охирин роҳи ҳалли қазияҳо (мушкилот) ва бӯхронҳои даргирифта дар хонавода дониста шудааст ва он ҳам дар сурате ки дари тамоми роҳи ҳалҳо баста гардад, ба иҷро гузошта мешавад. Агар чора ва иложи дигаре гайр аз он барои ҳалли мушкилоти хонаводагӣ пайдо шавад, дар он сурат набояд ба он мутавассил шуд.

Аз ин чост, ки дар суханони гаронмояи паёмбари ислом (с) мебинем, ки талоқро ба унвони ногувортарин ва бадтарин ҳалолҳо дар назди Худо гуфтааст.<sup>1</sup> Ё дар ҷои дигар баён шудааст: Зане, ки бе ҳеч узре аз шавҳарааш дарҳости талоқ намояд, бӯи биҳишт ба машомаш (димогаш) намерасад, яъне дарҳои биҳишт бар рӯяш баста аст.<sup>2</sup>

Бо ин ҳама, вақте зарурат пеш омад ва дигар роҳе барои созишу ҳамзистӣ боқӣ намонд ва идомаи заношӯй дар як чунин фазои пурташаннуҷе дигар имкон дорад ба рӯй додани ногувириҳои бештару бузургтаре бианҷомад, дар

<sup>1</sup> Ишора ба ҳадисе мебошад, ки паёмбар (с) дар он мефармояд: «*Бадтарин ва ногувортарини ҳалолҳо дар назди Худо талоқ аст*». (Сунанни Абӯдовуд, 2178; Сунанни Ибни Моча, 2018).

<sup>2</sup> Ишора ба ҳадисе мебошад, ки расули Худо (с) дар он мефармояд: «*Ҳар зане бе узр ва сабабе аз шавҳарааш дарҳости талоқ намояд, бар вай бӯи биҳишт ҳаром бошад*». (Сунанни Абӯдовуд, 2226; Сунанни Тирмизӣ, 1187; Сунанни Ибни Моча, 2055).

ин марҳала талок дармони талхест, ки барои бартараф намудани ташаннуҷу ихтилоф дар зиндагии хонаводагӣ ва иҷтимоӣ аз тарафи шариати ислом тадорук дида шудааст.

Ислом барои таҳаққуки ҳадафҳо ва ҳикматҳои бинои хонавода, идомаи бомуваффақияти зиндагонии заношавҳарӣ ва таҳкими пояҳои ҳаёти оилавӣ аз марду зан хостааст, ки ба ҳуқуқҳо ва масъулиятҳои дучонибаи худ нисбат ба яқдигар ва робитаҳои неки ҳамсарӣ аз худ пойбандӣ нишон диханд ва дар баробари қӯтоҳиҳои яқдигар ва норасоиҳои зиндагӣ бурдборӣ ва таҳаммулпазирӣ намоянд. Куръони карим мефармояд:

وَعَاشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تُكْرُهُوْا شَيْئًا  
وَسَبِّحُوكُمْ اللَّهُ فِيهِ حَيْرًا كَثِيرًا

«Ва ба онҳо бо некӣ (ва ба таври шоиста) муюшират на-  
моед. Агар онҳоро бад дидед, пас шояд шумо чизеро бад би-  
нед, vale Худованд хайри бисёреро дар он ниҳода бошад».<sup>1</sup>

Дарҳости Куръони карим дар ин оят аз бандай мӯъ-  
мин он аст, ки ҳатто дар сурати дӯст надоштани ҳамсар  
низ бояд бо вай муносибати некро ба роҳ монад. Паёмбар  
(с) мефармояд: «Ҳеч гоҳ марди мӯъмин набояд ҳамсари худ-  
ро бад бинад ва бо ў душманӣ ва кина варзад. Зоро агар ах-  
лок ва рафткореро аз ў нохуши дорад, ахлок ва сифатҳои ди-  
гаре аз вай ўро писанд меоянд».<sup>2</sup>

### Роҳҳои ҳалли пешниҳодии Куръон

*Ба ҳар сурат Куръон роҳи ҳалҳоеро барномарезӣ ва бар  
фарорӯи мӯъминон қарор додааст ва аз онҳо хостааст, ки  
пеш аз даст задан ба талоқ ва бастани пеши роҳи тамоми*

<sup>1</sup> Сураи Нисо, 4: 19.

<sup>2</sup> Саҳехи Муслим, 3633 (1469)-61.

чораҳо ба он равишҳои пешгирикунанда мутавассил шаванд.

Пеш аз ҳама Худованд дар ояти 21-уми сурай Рум асосҳои муҳимморо баён намудааст, ки бунёди хонавода ва таҳдоби оила бар пояи онҳо бино меёбад, он ҷо, ки мефармояд:

وَمِنْ آيَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

«Ва яке аз нишонаҳои (қудрат ва намунаҳои илму хикмати) Худованд он аст, ки барои шумо аз навъи худатон ҳамсароне офариd, то дар канори онҳо оромиш (ва сукунат) пайдо намоед ва дар миёни шумо маваддат (муҳаббату дилбастагӣ) ва раҳмат (мехрубонӣ ва дилсӯзи)-ро ба вучуд овард. Албаттa, дар ин (равиши зебои офари-ниш) барои одамоне, ки андеша менамоянд, оятҳо ва нишонаҳое вучуд дорад».

Қуръони карим дар се калимаи ин оят: «оромиш», «маваддат» ва «раҳмат» тамоми фалсафаи бунёди хонавода ва ҳадафҳои асосии ба вучуд овардани оиларо бозгӯ намудааст. Бар асоси таълимоти дини мубини ислом асоси зиндагонии хонаводагӣ ва меҳвари бинои оиларо бояд ҳамин се чиз ба вучуд оваранд. Ҳадафи нахустини бинои оила он аст, ки онҳо (зану шавҳар) ва пас аз он фарзандон оромиши равонӣ, иҷтимоӣ ва гаризаҳо (майлҳо)-и ҷисмонии худро дар оғӯши гарми он пайдо намоянд. Онҳо бо вучуди яқдигар ин фароғи ҳамагирро дар зиндагӣ пур менамоянд.

Ин оят бо камоли эъчоз ва зебоӣ фалсафаero аз ҳаёти муштараки марду зан баён намудааст, ки дигар ҷое барои хушунат, нафрат аз яқдигар ва бурузи ҳар гуна мушкилот ва ташаннуҷро дар зиндагонии шахси дорои маърифати динӣ бокӣ намегузорад. Зоро хушунат, зӯроварӣ ва ҳар гуна ташаннуҷе аслан бо ҳадафҳои асосии бинои оила

(оромиш, маваддат ва раҳмат) дар таноқуз мебошад. *Ху-шунату оромиши, бадбиниву муҳаббат ва ташаннуҷу дилсӯзӣ бар асоси бадеҳиёти мантиқӣ, ки ду чизи зид ҳаргиз бо ҳам ҷамъ намеоянд, бо ҳам ҷамъназиранд.* (Ин матлаб дар фасли «Ҷойгоҳи зан дар ислом» пайгирий мешавад).

Бо баррасии фалсафаи ин се асл: оромиш, маваддат ва раҳмат, ба ин нуктаи муҳим мерасем, ки фарҳанг ва тамаддуни бузурги исломӣ аслан фарҳанги оромиш, дӯстӣ, ҳамзистии мусолиматомез ва шафқату дилсӯзиست.



## **Фасли дуюм**

### **Шароити талоқдиҳанда**

Шариати ислом барои танзими раванди чудоии мардузан, ҳифзи манофеи қишрҳои гуногуни чомеа ва ҳарчи маҳдудтар намудани доираи фурӯпошии хонаводаҳо барои рукни талоқ, шахси талоқдиҳанда ва дигар умури марбут ба он шароитеро дар назар гирифтааст, ки агар яке аз онҳо фароҳам наомада бошад, талоқе воқеъ намешавад.

Рукни талоқ иборат аст аз лафз ва вожае, ки дар лугат барои ифодаи талоқ вазъ гардидааст ва ё дар истилоҳи шаръ барои он ба кор бурда мешавад ва ё ишорае, ки ба он далолат намояд ва ҷойнишини лафз гардад. Он дар мабҳаси сиғаи талоқ ва лафзҳои сареху киноя зикр мешавад.

Аммо шартҳое, ки барои шахси талоқдиҳанда дар назар гирифта шудаанд, иборатанд **аз шартҳои таклиф**:

**а).** Яке аз шартҳои таклиф ақл ва дигаре синну соли балогат аст ва бояд дар шахси талоқдиҳанда мавҷуд башанд. Ба ин маъно, ки шахси талоқдиҳанда бояд оқил ва болиг бошад. Агар яке аз ин шартҳо – ақл ва синни балогат – дар шахси талоқдиҳанда мавҷуд набошад, талоқ воқеъ намешавад. Бинобар ин, талоқи шахси девона (маҷнун), ноқисулақл (маътӯҳ) ва навҷавоне, ки ба синни балогат нарасидааст, воқеъ намешавад. Аммо бо дастури додгоҳ ва амри қозӣ метавон девона ва қӯдакро аз аёлашон бо назардошти шароити маҳсус аз ҳам чудо соҳт.

Дар қонуни аҳволи шахсии Миср марҳалаи синну соили аҳлияти шахс барои талоқро бисту яқсолагӣ ва дар қонуни Сурия ҳаждаҳсолагӣ эътибор кардаанд. Ба назар мерасад қонуни аҳволи шахсӣ дар Сурия ба яке аз қавлҳои мазҳаби ҳанафӣ дар ин бора мутобиқат дорад, Зоро писар

дар назди имом Абӯҳанифа (рҳ) дар синни ҳаждаҳсолагӣ ба балогат мерасад.<sup>1</sup>

Дар банди яқум ва дуюми моддаи 85-и қонуни аҳволи шахсии Сурия дар ин бора омадааст:

1. Мард дар тамоми синни ҳаждаҳсолагӣ дорои аҳлияти комил барои талоқ мегардад.

2. Қозӣ метавонад талоқи шахси болигро пеш аз синни ҳаждаҳсолагӣ, агар вазъ онро талаб намояд, иҷозат дидҳад ва ё ба ҷавози он амр намояд.<sup>2</sup>

**б)** Шарти дигари таклиф фаъол будани ирова ва дарку хушаст. Ба ин маъно, ки дар вақти талоқ **бедор ва ҳушён** бошад. Агар шахсе дар ҳолати хоб ва ё бехушӣ аёли худро талоқ дидҳад, ба тавре ки қалимаҳои «талоқ» аз даҳонаш берун оянд ва шунида шаванд, вале ҳудаш дар хоб ва ё бехушӣ бошад, талоқ воқеъ намешавад. Зоро дар ҳолати бехушӣ нерӯи ақл ва дарк дар инсон аз фаъолият бозмондааст ва дар ҳолати хоб ихтиёр ва ирова аз дасташ берун аст, яъне он беирода ва беихтиёр аз вай содир шудааст.

**в) Талоқи шахси мукраҳ** (маҷбуршуда) дар мазҳаби ҳанафӣ воқеъ мешавад. Бинобар ин, агар шахсеро маҷбур ва таҳдид намуданд, ки занашро талоқ намояд, масалан, ба вай гуфтанд, агар ҳамсаравшро талоқ надидҳад, ўро ҳоҳанд кушт ва вай маҷбуран ҳамсаравшро талоқ дод, талоқ воқеъ мешавад. Зоро шахси мукраҳ, агарчи ба таври маҷбурий он корро анҷом дода ва ба он розӣ набошад ҳам, қасди талоқ аз вай содир шудааст ва вай зарари сабуктарро барои худ ихтиёр намудааст.

Дар назди ҷумҳури аимма талоқи шахси мукраҳ воқеъ намешавад, зоро икроҳ (иҷбор) ва ихтиёр ҳар ду бо ҳам ҷамъ намеоянд. Паёмбар (с) мефармояд: «Ҳудованد се ҷиз

<sup>1</sup> Масъалаи синну соли балогат дар мавзӯи «Синни балогат» ба таври муфассал пайгирий мешавад.

<sup>2</sup> Алғиҳху-л-исломӣ вва адиллатуху. – Ҷ. 7. – С. 355.

*ро аз умматам бароям гузаштааст: ҳато, фаромӯйӣ ва он чизе, ки ба он маҷбур сохта шаванд».<sup>1</sup>*

**г) Талоқи маст**, агар ба тариқи ҳаром, яъне бо истеъмоли машрубот ва маводи мастиовар, ки аз назари шаръ ҳаром дониста шудаанд, маст шуда бошад, воқеъ мешавад. Шахсе, ки машруботи масткунандаро истеъмол мена-мояд, аз назари шариати ислом дар собит шудани аҳком дар ҳукми оқил аст. Бар ҳамин асос, агар касе шароб, ҳашиш,<sup>2</sup> афюн<sup>3</sup> ва ё маводи масткунандаи дигаре истифода барад ва дар ҳолати мастӣ ҳамсари худро талоқ кунад, талоқ воқеъ мешавад.

Аммо агар бо истеъмоли маводи доруӣ ва гиёҳон ба тариқи ҳалол ё бо ҳӯрдани афюн барои табобат ё бо маҷбуран нӯшонида шудани машрубoti масткунанда ва ё бо нӯшидани онҳо ба таври изтигорӣ маст ва бехуш гардад<sup>4</sup> ва ё ба сабаби судоъ (сардард) пас аз нӯшидан бехуш шавад ва ҳамсарашро дар ҳоли мастӣ ва бехушӣ талоқ дихад, воқеъ намешавад.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Сунани Ибни Моча, 2043

<sup>2</sup> Ҳашиш моддаи караҳт ва масткунандае аст, ки аз барги канаб таёргарда мешавад.

<sup>3</sup> Афюн моддаи давоӣ ва масткунандае аст, ки аз шираи ҳашхош (кукнор) ҳосил мешавад.

<sup>4</sup> Дар бораи вуқӯъи талоқ аз шахсе, ки ба таври маҷбурий машрубot ва ё маводи масткунанда нӯшонида шавад ва ё дар ҳолати изтигорӣ аз онҳо бинӯшад ва маст шавад, дар назди фақеҳони мазҳаб ду қавл вучуд дорад: Яке он ки талоқ дар ин ҳолат воқеъ намешавад ва ин назари соҳиби Тӯхфа ва ғайри он аст. Соҳиби Фатҳ (Ч. 3. – С. 472, 473) ва соҳиби Радд (Ч. 4. – С. 433) низ воқеъ нашудани талокро дар ин ҳолат таъйид намудаанд. Қавли дуюм он аст, ки талоқ дар ин ҳолат низ воқеъ мешавад ва соҳиби Хулоса ва бисёре аз фақеҳон ин назарро таъйид намудаанд.

<sup>5</sup> Ҳидояи шариф. – Ч. 3. – С. 141; Фатхулқадир. – Ч. 3. – С. 472-474; Раддулмӯҳтор. – Ч. 4. – С. 432, 433.

Дар ҳошияни Ҳидоя овардааст: Ҳамчунин агар (барои давоӣ) афюн бихӯрад ва (ё) ширӣ асп (қимиз) бинӯшад ва маст шавад, талоқаш дар он ҳолат воқеъ намешавад. (Ҳидояи шариф. – Ч. 3. – С. 141).

Дар назди мазоҳиби чаҳоргонаи ахли суннат ба қавли роҷеҳ талоқ дар сурати якум воқеъ мешавад, ҳамон гуна ки бо иттифоқи тамоми мазоҳиби ахли суннат дар сурати дуюм талоқе воқеъ намешавад.

Вале дар қавле аз имом Шофеъӣ (рҳ) ва дар ривояте аз имом Аҳмад (рҳ) талоқи масти умуман воқеъ намешавад ва ин қавлро аз байни аиммаи мо имом Зуфар (рҳ), имом Тахоӣ ва Карҳӣ ихтиёр намудаанд.<sup>1</sup> Зоро шахси масти дар ҳолати бехушӣ ва берун аз ирова қарор дорад ва вай дар ин ҳолат ба манзалаи маҷнун ва маътӯҳ аст.

**д) Талоқ дар ҳолати ҳашму ғазаби одӣ воқеъ мешавад,** вале аз шахси мадҳуш ба иттифоқи ҳамаи мазҳабҳои ахли суннат воқеъ намешавад.<sup>2</sup> Мадҳуш ба он шахсе гуфта ме-

Дар ҳошияи Ҳидоя (Ч. 3. – С. 141) ҳамчунин овардааст, ки агар ақлаш бо истеъмоли банг ва даво зоил шавад, талоқи вай дар он ҳолат бо иттифоқ (ичмоъ) воқеъ намешавад. Вале дар ҳошияи Мухтасари Кудурӣ пас аз зикри ин қавл овардааст, ки дар «Ҷавоҳир» омадааст: Ва дар ин замон вақте аз (истеъмоли) банг масти шавад, талоқи вай дар он ҳолат аз боби заҷр воқеъ мешавад ва фатво бар ҳамин қавл аст. (Мухтасари Кудурӣ. – С. 503).

Шоёни зикр аст, ки дар Раддулмӯҳтор низ ба тасҳехи Кудурӣ аз Ҷавоҳир ишора кардааст, он ҷо ки овардааст: Ва дар ин замон вақте аз (истеъмоли) банг ва афюн масти шавад, талоқи вай дар он ҳолат аз боби заҷр воқеъ мешавад ва фатво бар ҳамин қавл аст. Қайди «аз боби заҷр» ба ин маъност, ки агар онҳоро барои давоӣ бихӯрад, ҷое барои заҷр боқӣ намемонад.

<sup>1</sup> Мурод аз масти дар ин ҷо ниҳояти масти аст, ки шахс дар он дигар заминро аз осмон (ва мардро аз зан) нашиносад. (Ҳошияи Ҳидоя. – Ч. 3. – С. 141).

Ба ақидаи баъзе муҳакқиқон, ба монанди Ибни Ҳумом ва Ибни Обидин), ба ин дараҷа расидани масти дар ин мавридҳо (ғайр аз масъалаи ҳад) шарт нест, балки гуфтани ҳазён ва ихтилол дар қалом қифоя аст. (Раддулмӯҳтор. – Ч. 4. – С. 432).

Агар мастии шахс ба ин дараҷа нарасида бошад, вай дар ҳукми ҳушӯр ва оқил аст ва суханонаш шаръян эътибор доранд.

<sup>2</sup> Фатгулқадир. – Ч. 3. – С. 468; Раддулмӯҳтор. – Ч. 4. – С. 438-440.

Дар Раддулмӯҳтор овардааст: Ҳамин ҳукм аст дар ҳаққи касе, ки ба сабаби пирий ё беморие ва ё мусибати ногаҳоние ба ихтилоли ақлий (ва равонӣ) мубтало шуда бошад. То замоне, ки дар рафткор ва гуфтораш

шавад, ки дар натицаи асабонияти сахт ва ё аз шиддати газаб ба дараҷаи бехудӣ расидааст ва ё вазъи равониаш ба ҳадде мунфайил ва афсурда гардидааст, ки рафтору гуфтораш дучори ошуфтагӣ ва ихтилол гардидаанд. Ҳолати аввалро дар илми равоншиносӣ аффект (бехудӣ) мегӯянд ва ҳолати дуюм ҳам, ки дар он тавозуни ақлиро ба гунае аз даст додааст, аз дараҷаи ҳастагии равонӣ (стресс) болотар ва ба ҳолати аффект наздик аст.

Дар қонуни аҳволи шаҳсии Миср (моддаи 25) ва Сурия (моддаи 89) дар бораи мадҳуш қавли чумхур (аз чумла мазҳаби ҳанафӣ), дар бораи масти назари дуюм ва дар бораи мукраҳ назари чумхур (гайри мазҳаби ҳанафӣ) ба эътибор гирифта шудааст. Дар қонуни Сурия дар ин бора омадааст:

1. Талоқи масти, мадҳуш ва мукраҳ воқеъ намешавад.
2. Мадҳуш шахсе аст, ки аз (шиддати) газаб ва ё ба сабаби дигаре дарку хушашро аз даст додааст.<sup>1</sup>

**ж) Талоқ аз шаҳси лол** (гунг) бо ишора воқеъ мешавад. Зоро ишораҳои маълум ва мушаҳҳас дар ҳаққи ў дар ҳукми қалом ҳастанд. Аммо агар шаҳси лол хуб китобат карда бишавонад, талоқаш бо ишора ҷоиз намешавад.

Талоқ ва никоҳи шаҳси дорои қобилияти нутқ дар назди чумхур бо ишора воқеъ ва ҷоиз намегарданд. Зоро ишораи мушаҳҳас ва фаҳмо танҳо дар ҳаққи шаҳси лол шаръян ба эътибор гирифта шудааст.

Дар қонуни аҳволи шаҳсии Сурия (моддаи 87/1) омадааст: «Талоқ бо лафз ва бо китобат воқеъ мешавад ва аз шаҳси очиз аз нутқ ва китобат бо ишораи мушаҳҳас ва фаҳмо воқеъ мешавад».

Дар банди сеюми он омадааст: «Талоқ аз шаҳси гунг ё забонгирифта бо ишораи равшане, ки дар ишораҳои гунгон ба вуқӯъи талоқ далолат мекунад, воқеъ мешавад, вақ

он ҳолати ихтилол ба мушоҳида мерасад,, суханонаш (шаръян) эътиборе надоранд. (Раддулмӯхтор. – Ҷ. 4. – С. 439).

<sup>1</sup> Алфиқху-л-исломӣ ва адиллатхуҳу. – Ҷ. 7. – С. 353.

те аз китобат очиз бошад».<sup>1</sup>

з) Шарти дигари вуқӯи талоқ бо ирода ва ихтиёр ба забон овардани лафзҳо ва вожаҳои ифодакунандаи талоқ аст, ҳарчанд ҳукм ва маъни онҳоро дарназар надошта бошад. Бинобар ин, талоқи шахси ҳазлкун воқеъ мешавад. Агар шахси дорои шароити фавқ ба тарики ҳазлу шӯҳӣ ба ҳамсараваш бигӯяд: Туро талоқ кардам ва ё ту талоқ, занаш талоқ мешавад. Зоро вай бо ирода ва ихтиёри худ лафз ва вожаҳоеро, ки барои ин кор вазъ шудаанд, ба забон овардааст, ҳарчанд ҳукми онро нахоста бошад. Расули худо дар ин бора мефармояд: «*Се ҷиз аст, ки ҷиддият ва ҳазл дар онҳо ҷиддӣ аст: никоҳ, талоқ ва рӯҷӯъ*».<sup>2</sup>

Бар ҳамин асос, талоқи шахс ба вачҳи хато дар назди чумхури аҳли суннат – мазҳаби ҳанафӣ, моликӣ ва ҳанбалӣ ба ҷуз шоғеъӣ – аз рӯи қазо (ҳукми судӣ) воқеъ мешавад, ба монанди шахсе, ки меҳост қаломе бигӯяд, вале ноҳост (бейрода) лафзи талоқро ба забон овард. Зоро он, ҳарчанд бейрода ба забонаш омада бошад ҳам, онро бо ихтиёри худ талаффуз кардааст.

Аммо касе таҳқиқ (анҷом)-и талоқро бо гуфтани лафзҳо ва вожаҳои ифодакунандаи он надошта бошад, ҳарчанд онҳоро дониста ва огоҳона талаффуз намояд ҳам, талоқе воқеъ намешавад, ба монанди фақҳ ва мударрисе, ки он қалимотро бо мақсади таълим такрор менамояд ва ё шахсе, ки онҳоро ба тарики ҳикоя аз номи худ ва ё аз номи шахси дигаре нақл менамояд ва ё хоби худро нақл мекунад.

**л)** Талоқ ба ҳузури шоҳид зарурате надорад. Шахс дар ҳузури худи ҳамсараваш ва ё худ дар танҳой агар занашро талоқ дихад, талоқ воқеъ мешавад.

**м)** **Талоқ бо мукотиба** ҳам сурат мегирад. Масалан, аз ҷои зисти худ номае хитоб ба ҳамсараваш менависад, ки ту талоқ ва ё туро талоқ додам, аз ҳамон лаҳзаи навиштани

<sup>1</sup> Алфиксӯ-л-исломӣ ва адиллатуху. – Ч. 7. – С. 372.

<sup>2</sup> Сунани Ибни Моча, 2039.

нома ҳукм эътибор пайдо мекунад, яъне талоқ воқеъ мешавад ва аз ҳамон дам идда шурӯъ мешавад. Аммо агар дар нома навишт: Вақте номаи ман ба ту расид, ту талоқ, талоқ аз вақти расидани нома ҳисоб мешавад.

Номаҳое, ки ҳукми талоқ дар онҳо китобат мешавад, ба мисли дигар мактубҳо ба ду навъанд: номаи расмӣ ва ба ном, номаи гайрирасмӣ ва бе унвон.

**а)** Номае, ки ба номи ҳамсара什 оғоз шуда, талоқ ба унвони вай ирсол шуда бошад, ҳукми сареҳи талоқро дорад ва ба ҳамон сурате, ки дар он зикр гардидааст, воқеъ мешавад, хоҳ талоқро ният карда бошад хоҳ не.

**б)** Номае, ки ба таври умумӣ навишта шуда, ба номи ҳамсара什 оғоз нагардида бошад, ба ин тариқ ки дар варақе навишта бошад: Занам фалонӣ талоқ, он ҳукми кинояни талоқро дорад. Агар аз он нияти талоқро дошта бошад, тибқи нияташ воқеъ мешавад, вале агар нияти онро на-дошта бошад, чизе воқеъ намешавад.<sup>1</sup>

Дар банди дуюми моддаи 87 қонуни аҳволи шахсии Сурия дар ин бора омадааст: «Талоқ бо китобат воқеъ мешавад, ба ин тариқ ки ба ҳамсара什 номае бинависад ва дар он ўро аз талоқаш хабар диҳад».<sup>2</sup>

**н) Талоқ ба василаи вакил ва намоянда**, яъне ба тариқи ваколат низ воқеъ мешавад. ба ин тариқ ки шахсеро вакил мекунад, ки занашро аз ҷониби вай талоқ диҳад.

**о) Талоқ бо пайғом** низ воқеъ мешавад, ба ин тариқ ки талоқи ҳамсарашро ба воситаи шахсе ба вай мефиристад ва шахси қосид пайғоми мардро ба ҳамон сурат ба занаш мерасонад. Он ҳукми талоқи сареҳро дорад.

**п) Талоқ ба тариқи тафвиз** – супоридани талоқ ба заниз воқеъ мешавад. Тафсили ин масъала дар мавзӯи «Тафвизи талоқ» баён мешавад.

<sup>1</sup> Раддулмӯхтор. – Ҷ. 4. – С. 442, 443; Алфиқҳу-л-исломӣ ва адиллатуху. – Ҷ. 7. – С. 369, 371.

<sup>2</sup> Алфиқҳу-л-исломӣ ва адиллатуху. – Ҷ. 7. – С. 372.

Шоёни зикр аст, ки дар тамоми ин суратҳо – талоқ аз шахси лол, талоқ бо мукотиба, ваколат ба талоқ, талоқ бо пайғом ва тафвизи талоқ ба зан – бояд мард оқил, болиг, бедор ва хушёр бошад.

**Р)** Талоқ бо гузаронидани ба дил воқеъ намешавад, яъне то шахс онро ба забон талаффуз накунад, воқеъ намешавад.

**Шарте, ки барои дуруст гардидан вуқӯли талоқ дар бо-  
раи маҳалли талоқ – зан** дар назар гирифта шудааст, иборат аст аз субути мулк ва ё субути ҳукми никоҳ ба тарики ақди саҳех ва он ду ҳолат дорад:

**а)** Зан бо ақди саҳех дар қайди никоҳи мард бошад.

**б)** Дар давраи идда аз талоқи раҷъӣ бошад, зоро ҳанӯз пайванҷои заношавҳарӣ дар байни онҳо дар ин муддат ба гунае барқарор ҳастанд.

Аммо агар дар давраи идда аз талоқи боин бо байнунаи қубро (сеталоқа) бошад, нисоби талоқ дар ҳаққи вай ба поён расидааст ва дигар талоқе бар вай воқеъ намешавад. Дар муддати идда аз талоқи боини якталоқа ва дуталоқа дар назди машоихи ҳанафӣ талоқи сарҳ ба он мепайвандад.

Пас аз ба поён расида иддаи зан аз талоқи раҷъӣ он низ ба талоқи боин табдил меёбад ва дигар ҷое барои талоқ боҷӣ намемонад.

Барои барҳам додани никоҳи фосид низ талоқе пешбинӣ нашудааст, балки онҳо (марду зан) дар никоҳи фосид бояд ба тарики фасҳ аз ҳам чудо карда шаванд.

## Навъҳои талоқ

Дини мубини ислом дар ҳар коре дарки зебоӣ ва накӯянҷом гирифтани онро дӯст медорад, ҳарчанд кори ҳақир ва камарзише бошад. Ба ҳамин хотир, барои тамоми корҳо одоб ва расму роҳе гузоштааст. Барои талоқ низ расму роҳе гузошта, ки дар сурати вуқӯи риояи он равиш беҳтар аст.

Талоқ бар се қисм аст: талоқи ҳасан, ба маънои хуб, талоқи аҳсан ба маънои хубтар ва талоқи бидъӣ, яъне хи-

лофи суннат.

**Талоқи ҳасан** он аст, ки мард ҳамсари худро дар се түхр (покӣ) се талоқ – дар ҳар покие як талоқӣ намояд.

**Талоқи навъи аҳсан** он аст, ки мард ҳамсарашро вақте як талоқ медиҳад, ки аз одати моҳонаи худ пок гашта ва дар он покӣ ба ў наздикӣ накардааст. Ва вайро ба ҳамон ҳол мегузорад, то иддааш бигзарад, яъне се бор ҳайз бинад ва пок гардад.

**Талоқи бидъӣ** он аст, ки мард ҳамсари худро бо як қалима (се талоқ) ё дар як түхр (покӣ) се талоқ намояд.

Дар китобҳои фикҳ талоқро ба ду навъ: суннӣ (батаври суннат) ва бидъӣ (хилоғи суннат) тақсим менамоянд. Талоқи ба таври суннат ду навъи ҳасан ва аҳсанро дар бар мегирад.

Аз чумла соҳиби китоби «Анису-н-нисо» мефармояд: Талоқи суннӣ талоқест, ки мувоғики роҳнамоиҳо ва иршодоти паёмбари акрам (с) сурат гирифта бошад ва чунин талоқе бо фароҳам омадани се шарт таҳаққуқ мейбад:

1. Талоқ фақат як талоқи раҷъӣ бошад.
2. Талоқ дар вақти одати моҳонаи зан воқеъ нагашта бошад.
3. Дар тӯхре (покие), ки бо занаш ҳамбистар гардидааст, вайро талоқ надода бошад.

Агар дар вақти талоқ ин се шарт риоя шуда бошанд, талоқе, ки воқеъ мешавад, талоқи суннӣ аст.

Талоқи бидъӣ талоқест, ки дар он яке аз ин се шарт риоя нагардида бошад. Бинобар ин, талоқе, ки дар яке аз ҳолатҳои зерин воқеъ мегардад, талоқи бидъӣ гуфта мешавад:

1. Се талоқ дар як бор.
2. Талоқ дар ҳолати одати моҳонаи зан.
3. Талоқ дар тӯхре (покие), ки бо ҳамсараш ҳамбистар шуда бошад.

**Талоқи бидъӣ**, гарчи муҳолифи фармоишоти шаръ аст, вале воқеъ мегардад.

**Талоқи суннӣ** фурсати дар кори худ андешиданро бори дигар дар ихтиёри зану шавҳар мегузорад. Дар ин муддат хашму газаби онҳо фурӯ менишинад, бо аҳли салоҳ менишинанд ва аз одамони ботаҷриба ва аҳли диёнат машварат мепурсанд. Кори худро борҳо ба ҷенаки ақл месанганд ва пас аз ин ҳама роҳе барои бозгашти худ доранд.

Вале дар талоқи бидъӣ чунин фурсатеро аз даст медиҳанд, зоро дар сурати аввалий он роҳи бозгаштро бар рӯи худ бастаанд ва дар ду сурати дигари он мард мӯчиби зарарҳои маънавие нисбат ба ҳамсарав мегардад. Шурӯъи идда ва покизагии раҳм (бачадон)-ро барои вай печида месозад.<sup>1</sup>

Зани ҳомиларо шавҳараш метавонад пас аз ҳамбистаӣ билофосила талоқ намояд ва мунтазири ҳайзу покие нағардад, зоро вай то замони вилодат (зоиш) ҳайз намебинад.

Агар касе ҳамсари худро дар ҳолати ҳайз талоқ кунад, гунаҳгор мегардад, вале талоқ воқеъ мешавад. Агар вайро як талоқ ва ё ду талоқи раҷъӣ дода бошад, беҳтар аст руҷӯъ намояд ва вақте ки аз ҳайз пок гашт ва дуюмбора ҳайз дид ва пок гашт, агар хоста бошад, вайро талоқ намояд.

Ривоят шудааст, ки: «Абдуллоҳ ибни Умар дар замони расули Худо (с) ҳамсари худро дар ҳолати ҳайз талоқ кард. Умар ибни Ҳаттоб расули Худо (с)-ро дар ин бора пурсид, он Ҳазрат (с) гуфт: «*Ӯро бифармо, то ба ҳамсарави руҷӯъ намояд...*».<sup>2</sup>

### Навъҳои талоқ ба эътибори қалимаҳо

Талоқ ба эътибори қалимаҳои ифодакунандай он барду қисм аст: *сарҳ* ва *киноя*.

<sup>1</sup> Д. Фирӯзи Ҳиравӣ, Анису-н-нисо. – С. 184 -188. – Риёз, 2001. Бо каме тасарруф дар ибораҳо.

<sup>2</sup> Саҳехи Бухорӣ, 4908, 5251, 5252, 5253; Саҳехи Муслим, 3637 (1471)-1; Сунани Абӯдовуд, 2179; Сунани Насойӣ, 3390.

### **Сареҳи талоқ:**

Лафзи (калимаи) сареҳи талоқ он калимаҳое ҳастанд, ки ғайр аз ифодаи талоқ корбурди дигаре надоранд ва аз ҷиҳати забонӣ ва ҳамчунин дар корбурди урғӣ танҳо барои ифодаи маънои талоқ гузашта шудаанд. Чунин вожа аз калимаи талоқ ва муштаққоти он иборат аст. Мисли ин ки шахсе ба ҳамсари худ бигӯяд: «*Ту талоқӣ ё туро талоқ кардам ё аёли ман талоқ аст ва ё ту муталлақай*».

Ибораи: «*Ту бар ман ҳаромӣ ва ё туро бар худ ҳаром гардонидам*», ҳарчанд аз дар луғат барои ифодаи талоқ вазъ нагардида бошад ҳам, вале аз ҷиҳати корбурди зиёдаш дар ин маъно ба лафзи сареҳи талоқ илҳоқ шудааст.

Дар ин гуфтаҳо зан як талоқи раҷъӣ мешавад, ҳарчанд мард нияти бештарро дошта бошад. Агар ҳеч нияте накарда бошад ҳам, як талоқи раҷъӣ воқеъ мешавад, зоро он лафзҳо ба нияте ҳам эҳтиёҷ надоранд.

Аммо агар шахсе ин ибораҳоро ба сурати нақли қавл аз дигарон ва ё дар ҳолати тадрис ба шогирдон бигӯяд, чизе воқеъ намешавад. Зоро ин ибораро ба ҳамсара什 на-гуфтааст.

**Талоқи раҷъӣ** он аст, ки мард ҳаққи таҷдиди назар ва бозгардонидани ҳамсарашро пеш аз поёни идда дорад. Вай метавонад бе ақди нав (дуюмбора), аз гуфтаи худ ручӯй кунад ва ё ба мулки худ ручӯй намояд. Баёни талоқи раҷъӣ ҳоҳад омад.

Дар банди яқуми моддаи 87 қонуни аҳволи шахсии Сурия дар ин бора омадааст: «Талоқ бо лафзҳои сареҳе, ки бо вазъи луғат ва ё аз рӯи урғ ба он далолат мекунанд, воқеъ мешавад».<sup>1</sup>

### **Кинояи талоқ**

**Киноя** лафзест, ки аслан ба маънои дигаре далолат кунад ва корбурди он барои маънои мавриди назар эҳтимо

<sup>1</sup> Алфиқху-л-исломӣ ва адиллатху. – Ҷ. 7. – С. 372.

лй ва ғайри сареҳ бошад. Киноя дар мавриди талоқ лафзе мебошад, ки маъмулан ва бар асоси вазъи лугавӣ барои талоқ ва ҷудоӣ гузошта нашудааст, вале эҳтимоли талоқ ва ҷудоӣ низ аз он фахмида мешавад. Лафзҳои кинояе, ки дар боби талоқ ба кор мераванд, бар ду қисманд:

*Қисми аввал* он аст, ки бо гуфтани он як талоқи раҷъӣ воқеъ мешавад ва он аз се лафз (калима) иборат аст: 1- идда бипой, 2- раҳмат (бачадон)-ро пок соз, 3- ту як ҳастӣ. Мард ҳар қадоме аз ин се лафзро барои ҳамсари худ бигӯяд, талоқи раҷъӣ воқеъ мешавад. Вале агар дар ин се лафз мард нияти талокро надошта бошад, талоқ воқеъ намешавад. Ин се ибора, вақте дар боби талоқ ба кор бурда шаванд, ба маъни лафзҳои сареҳи талоқ мебошанд.

*Қисми дуюми* киноҳои талоқ он аст, ки бо гуфтани онҳо як талоқи боин воқеъ мешавад ва агар нияти се талокро дошта бошад, се талоқ воқеъ мешавад, вале агар нияти ду талоқро дошта бошад, як талоқи боин воқеъ мешавад.

Онҳо бисту як лафз (калима) ҳастанд: 1. Ту ҷудо ҳастӣ, 2. ту қатъӣ ҳастӣ, 3. ҳаромӣ, 4. ресмонат бар гарданат, 5. ба ахли худ бипайванд, 6. ту ҳолӣ ҳастӣ, 7. ту барӣ ҳастӣ, 8. туро ба ҳонаводаат баҳшидам, 9. раҳо кардам туро, 10. аз ту ҷудо шудам, 11. ихтиёрат ба дастат, 12. ихтиёр намой, 13. ту озодӣ, 14. рӯбанд бипӯш, 15. ҷодар бипӯш, 16. покӣ намой, 17. дур шав, 18. берун шав, 19. бирав, 20. ҳаракат қун, 21. барои худат шавҳар бичӯй.

Агар ин қабил қалимаҳоро мард дар рафти гуфтугӯи талоқ ва қашмакашҳои ҷудоӣ ба зани худ бигӯяд, ҳокими шаръ ба талоқ ҳукм медиҳад. Зоро қаринаи ҳол (мотиви талоқ) ҷониби вуқӯъи талокро тарҷеҳ медиҳад. Аммо агар ба он қалимаҳо талокро ният надошта бошад ва қаринае ҳам барои тарҷеҳи ҷониби вуқӯъи талоқ вуҷуд надошта бошад, чизе воқеъ намешавад.

Лафзҳои кинояи талоқ ба ду чиз: ният ва қаринаи ҳол (мотив) вобаста мебошанд.

Агар яке аз ин ду чиз дар вақти гуфтани лафзҳои кинояи талоқ мавҷуд бошад, талоқ воқеъ мешавад ва дар

гайри он чизе воқеъ намегардад. Зеро ин лафзҳо эҳтимоли ду маъно: талоқ ва гайри онро доранд. Вақте мард бо гуфтани ин калимаҳо нияти талоқро накарда бошад, яъне онҳоро бо мақсади талоқ ба кор набурда бошад ва ҳамчунин қарина (мотив)-и он вуҷуд надошта бошад, онҳо маънои аслӣ ва лугавии худро ифода менамоянд, на маънои талоқро.

Дар моддаи 93 қонуни аҳволи шахсии Сурия дар бораи сарех ва кинояи талоқ омадааст: «Талоқ бо лафзҳое, ки аз рӯи урф дар боби талоқ корбурди сарех доранд, бе ниёз ба ният воқеъ мешавад ва бо лафзҳои киноя, ки эҳтимоли маънои талоқ ва гайри онро доранд, бо ният воқеъ мешавад».<sup>1</sup>

### **Васфери ба лафзи талоқ афзуудан**

Агар васфи зиёдатие ба калимаи талоқ биафзояд ва талоқро бо қатъӣ, саҳтӣ, қалонӣ, бисёрӣ, тезӣ, бурандагӣ ва гайра васф намояд, талоқи боин воқеъ мешавад. Ба монанди ин ки бигӯяд: «Ту талоқи боин ҳастӣ, ту ба саҳттарин талоқ талоқ ҳастӣ ё ба қабехтарин талоқ талоқ ҳастӣ, ту ба талоқи шайтон талоқ ҳастӣ ё ту ба талоқи бидъат талоқ ҳастӣ ё ту монанди кӯҳ талоқ ҳастӣ ё бо пурии хона талоқ ҳастӣ ва ҳоказо». Бо чунин калимаҳо як талоқи боин воқеъ мешавад.<sup>2</sup>

Корбурди лафзҳои сарехи талоқ ду ҳолат дорад ва бинобар он, сарехи талоқ ба ду навъ – сарехи раҷъӣ ва сарехи боин чудо мешавад:<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ҳамон сарчашма. – Ч. 7. – С. 372.

<sup>2</sup> Дар «Ҳидоя» омадааст: «Дар ин суратҳо, агар ҳеч нияте надошта бошад (зеро лафзҳои сарехи талоқ ба ният ниёз надоранд) ва ё нияти як ва ё ду талоқро дошта бошад, як талоқи боин воқеъ мешавад, вале агар нияти се талоқро дошта бошад, се талоқ воқеъ мешавад» (Ҳидоя шариф. – Ч. 3. – С. 163-167).

<sup>3</sup> Раддулмӯхтор. – Ч. 4. – С. 447.

**а)** Ҳолати аввал он аст, ки лафзҳои сареҳи талоқ бе ҳеч қайде ба кор раванд ва дар он сурат, ҳамон гуна ки дар мавзӯи «Сареҳи талоқ» зикр гардид, як талоқи раҷъӣ воқеъ мешавад.

**б)** Ҳолати дуюм он аст, ки ба онҳо васфи қатъӣ (албатта), ҷудой (боин), шиддат (саҳти), қалонӣ, тезӣ ва файра, чӣ тавре дар боло зикр шуд, афзуда шавад. Дар ин сурат бо лафзҳои сареҳ талоқи боин воқеъ мешавад.

Агар талоқро нисф ва ё се қисмат намояд ва бигӯяд: «Ту ним талоқ ҳастӣ ё сулси (аз се як ҳиссаи) як талоқ ҳастӣ ва ё аз се ду ҳиссаи як талоқ ҳастӣ», дар тамоми ин суратҳо як талоқи комил воқеъ мешавад, зоро талоқ таҷзиязазир (таксимшаванда) нест.

Агар бигӯяд: «Ту якуним талоқ ҳастӣ» ду талоқ воқеъ мешавад.

### **Нисбат додани талоқ ба узвҳои бадани зан**

Нисбат додани талоқ ба узвҳои ҳаётан муҳимми бадани зан низ ҷоиз аст ва воқеъ мешавад. Узвҳои бадан дар субути ҳукми талоқ ба ду қисманд:

**а)** Он узвҳое, ки аз итлоқи онҳо кулли бадан мавриди назар мебошад, ба монанди гардан, сар, рӯй, фарҷ, рӯҳ ва нафс. Ин узвҳо дар субути талоқ ҳукми кулли баданро доранд. Ҳамчунин агар талоқро ба бадан ва ё ҷисми зан нишбат дихад, бегуфтугӯ он воқеъ мешавад.

**б)** Узвҳое, ки итлоқи онҳо аз кулли бадан таъбир намешавад, ба монанди ноҳун, ангушт, мӯй, дандон, оби даҳон, арақи бадан ва файра. Ин узвҳо ҳукми кулли баданро надоранд ва бо нисбати талоқ ба онҳо ҷизе воқеъ намешавад.

Ҳамчунин бо нисбат додани талоқ ба даст, по, зону, соқ, пушт (захр), шикам (батн), забон, даҳон, дандон, гӯш, заноҳдон ва файра, ҷизе воқеъ намешавад.<sup>1</sup> Дар ин калима-

<sup>1</sup> Ҳидояи шариф. – Ҷ. 3. – С. 146-147; Фатхулқадир. – Ҷ. 4. – С. 12-14; Раддулмӯҳтор. – Ҷ. 4. – С. 456-460.

ҳо талоқ то вақте воқеъ намешавад, ки дар корбурди урфӣ ба маъни кулли бадан наомада бошанд. Агар корбурди онҳо дар замоне тағиیر ёфта ба маъни кулли бадан ба кор раванд, дар он сурат талоқ воқеъ мешавад.<sup>1</sup>

Вале агар ба таври киноя аз ин узвҳо кулли баданро дар назар гирад, талоқ дар онҳо низ воқеъ мешавад. Пас корбурди ин калимаҳо дар маҷмӯъ се навъ аст:

**а)** Калимаҳое, ки бо сароҳат ба маъни кулли бадан ба кор бурда мешаванд, ба монанди сар, гардан ва гайра. Бо нисбати талоқ ба онҳо талоқ воқеъ мешавад.

**б)** Калимаҳое, ки ба таври киноя ба маъни кулли бадан ба кор бурда мешаванд, ба монанди даст, по ва гайра. Дар ин калимаҳо вақте ба таври киноя ба маъни кулли бадан ба кор раванд ва дар онҳо талоқро ният кунад, дар он сурат талоқ воқеъ мешавад.

**в)** Калимаҳое, ки на сароҳатан ва на ба таври киноя ба маъни талоқ ба кор бурда намешаванд, ба монанди ноҳун, дандон, мӯй ва гайра. Дар инҳо ният ҳам намояд ва масалан, бигӯяд: Дандони ту талоқ, чизе воқеъ намешавад.<sup>2</sup>

Агар талоқро ба ҷузъи умумие, ба монанди нисф, сулс, чаҳоряқ ва гайра, нисбат диҳад ва масалан, бигӯяд: Нисф ва ё сулси ту талоқ, он воқеъ мешавад.

### Баёни масоили ин боб

– Шахсе талоқро ба узвҳои бадани зани худ нисбат дода, бигӯяд: «Гардан ту талоқ, ё сари ту талоқ, ё рӯҳ (ҷон)-и ту талоқ, ё бадани ту, ё часади ту, ё фарҷи ту, ё рӯи ту, ё нисфи ту ва ё сулс (секяк)-и ту талоқ» ва қисматҳое аз баданро ном барад, ки ҳукми тамоми баданро доранд, дар тамоми ин гуфтаҳо зан талоқ мешавад.

– Шахсе дар як маҷлис (нишааст) ба зани худ бигӯяд:

---

<sup>1</sup> Раддулмӯҳтор. – Ч. 4. – С.

<sup>2</sup> Раддулмӯҳтор. – Ч. 4. – С. 460.

«Як талоқ, ду талоқ, се талоқ ё якбора бигүяд: се талоқ, ё ҳазор талоқ, ё бештар», ҳамсарап се талоқ мешавад. Он зан то бо марди дигаре ба шавҳар набарояд ва шавҳари нав бо ихтиёри худ ўро талоқ надиҳад ва ё намирад, барои шавҳари якум ба ҳеч унвон ҳалол намешавад ва он ҳам дар сурате ба шавҳари аввал ҳалол мегардад, ки шавҳари дуюм бо ў ҳамбистар шавад. Дар ин маврид никоҳи танҳо басандა намебошад.

– Шахсе аёли худро як талоқи раҷъӣ диҳад ва ручӯъ кунад, боз пас аз чанд соле вайро як талоқи раҷъии дигар намояд ва ҳамчунин ручӯъ кунад ва бори сеом пас аз чанд муддате, агарчи даҳсолаҳо бошад, боз ўро талоқи раҷъии дигаре намояд, он зан сеталоқа мешавад ва талоқҳои пароканда ҷамъ мегарданд.

### Ҳукми сеталоқа

Вақте мард ҳамсарапро се талоқ намояд, тамоми пайвандҳо дар миёнашон қатъ мегарданд ва пас аз он ҳамсарап барои вай ҳалол намегардад, яъне шавҳар дигар ҳаққи бозгаштро ба занаш бо никоҳ ҳам надорад, то он ки зан ба марди дигаре ғайр аз шавҳари қаблиаш ба шавҳар барояд ва дар оянда аз вай чудо гардад. Вақте шавҳари дуюм ўро талоқ кунад, ў ва шавҳари аввалиаш метавонанд бо ҳам бозгашт намоянд. Он ҳам дар сурате, ки ба таври яқин ва ё бо ғолиби гумонашон бовар дошта бошанд, ки ҳудуди Ҳудовандро барпо медоранд ва бозгашти онҳо дар ҷунун шакле бар онҳо гуноҳе ба ҳамроҳ надорад. Қуръони карим дар ин бора мефармояд:

**«Агар шавҳар пас аз он (ду бор талоқи раҷъӣ боз) ҳамсарапро талоқ намояд, он гоҳ то бо марди дигаре ғайр аз ў ба шавҳар набарояд, барояш ҳалол намегардад. Пас аз он**

**агар (шавҳари дуюм) ўро талоқ кунад, дар сурате, ки бо ғолиби гумонашон ба барпо доштани ҳудуди Худованд яқин дошта бошанд, дар бозгашти онҳо ба яқдигар ҳеч гуноҳе бар онҳо нест».<sup>1</sup>**

Аз ифодаҳои қуръонӣ ва марзбандии саҳти ҳукмие, ки пас аз талоқи сеюм муқаррар гардидааст, чунин бармеояд, ки манзури шаръи муқаддаси ислом аз иҷоза ва эътибори қонунии се талоқ ҳаргиз ин нест, ки ба иҷро баровардани он беҳтарин роҳ аст. Нахуст бо омодасозии мардум аз наزارи равонӣ ва эътиқодӣ ба онҳо тавсия намудааст, ки талоқ умуман, дар пешгоҳи Худованд кори бад ва нописанде мебошад, vale агар зиндагонӣ то ҷое номумкин гардад, ки ба ҷудоии онҳо анҷомад, дар он сурат як талоқи раҷъӣ ва пас аз он, агар дар ояндаи зиндагӣ боз вазъи ҳалнапазире пеш омад, талоқи дуюми раҷъӣ намояд. Ва бо ҳамин, зану шавҳар агар ба тавофуке нарасиданд, роҳи ҷудогонаи худро дар пеш гиранд.

Барои ҳамин имом Молик (рҳ) ва баъзе фақехони дигар талоқи сеюмро ноҷоиз ва бидъат гуфтаанд. Имомони дигар, ҳарчанд се талоқеро, ки ба таври ҷудогона ва дар се покӣ ба вуқӯй пайваста бошад, ҷоиз ва ғайри бидъӣ гуфтаанд, vale ҳама онро нописанд ва кори баде донистаанд. Насой дар ривояте аз Маҳмуд ибни Лабид мефармояд, ки: «*Ба расули Худо (с) ҳабар расид, ки марде якбора занашро се талоқ кардааст. Он Ҳазрат (с) бо ҳашм аз ҷой бархест ва фармуд: Оё бо китоби Худо бозӣ мешавад, дар ҳоле, ки ман ҳанӯз дар миёни шумо ҳастам? То он ки марде аз ҷой бархост ва гуфт: Эй расули Худо (с) оё ўро бикишам?*».<sup>2</sup>

Ҷӣ тавре мушоҳида менамоем, расули Худо (с) барои риояи ҳудуди Худованд ва ҳимояи ҳуқуқҳои занон ба гунае ба ҳашм омад, ки баъзе саҳобагон ҷоизулқатл будани ҷунин қонуншикан ва бозиқунанда ба муқаррароти Ҳу

<sup>1</sup> Сураи Бақара, 2: 230.

<sup>2</sup> Сунани Насой, 3401; Сунани Куброи Насой, 5594.

доро истинбот намуданд.

Бар ҳар ҳол, агар талоқ пас аз ин ҳама таълимоти дақиқи қуръонӣ ва иршодоти гуҳарбори расули Худо (с) якбора ва ба сурати се талоқ ба ичро бароварда шавад, аз назари чумхури аҳли суннат се талоқ воқеъ мешавад. Бар асоси ин оят талоқи сеюме, ки пас аз ду талоқи раҷъӣ ва ба таври чудо-чудо карда мешуд, воқеъ мегардад. Ҳатто агар се талоқ бо талоқҳои боин, vale дар се навбат ва ба таври чудо аз ҳам ба ичро бароварда шаванд, он низ воқеъ мешавад ва дар он ҳеч гуногунраъи вучуд надорад. Танҳо дар воқеъ шудани се талоқи якбора ва дар як лафз назароти гуногун дар миёни баъзе фақехон вучуд дорад, vale ба ақидаи чумхури аҳли суннат он низ воқеъ мешавад.

Ба ақидаи аксари муфассирон ва фақехон дар вуқӯи се талоқе, ки ба як лафз ва бо адади се ба ичро бароварда шудааст, ҳеч гуна ихтилофе вучуд надорад ва дар замони расули Худо (с) низ чунин талоқе се талоқ ба шумор мерафт. Аммо он чи ки дар Саҳехи Муслим аз Ибни Аббос (р) ривоят шудааст, ки дар аҳди расули Худо (с), дар даврони хилофати Абӯбакр (р) ва дар ду соли аввали хилофати Умар (р) «се талоқ» як талоқ ба шумор мерафт, он гоҳ Умар ибни Ҳаттоб (р) фармуд: *Мардум дар коре, ки дар он фурсат доштанд, шитоб намуданд. Пас бояд онро бар онҳо ба ичро дароварем ва пас аз он се талоқро ба ҳукми се талоқ даровард*,<sup>1</sup> ба талоқе бармегардад, ки қалимаҳои ба кор рафта дар он эҳтимоли се талоқ ва як талоқ ҳар дуро доранд ва адади онҳо пас аз пурсидани ният ва савганд додани талоқдиҳанда муайян сохта мешавад.

Ҳарчанд муфассирон ва фақехони киром пас аз таҳқиқи мавзӯй ба ин нуқтаи назар бештар такя намудаанд, ки ин масъала дар замони Умар (р) бо иҷмои саҳобагони расули Худо (с) сурат гирифтааст ва иҷмои (иттифоқи назари) онҳо эътибори шаръӣ дорад ва лозим ба пайравӣ мебошад, vale муҳаққиқони дигар, ба монанди Муфтӣ Му-

<sup>1</sup> Саҳехи Муслим, 3673 (14772)-15.

ҳаммадшафеи Усмонӣ ва доктор Ваҳба Зухайлӣ назари дақиқтареро барои хонандагон пешниҳод намудаанд.<sup>1</sup>

Соҳиби тафсири «Маорифу-л-қуръон» пас аз таҳқиқ мегӯяд: Бо тааммул дар баррасиҳои боло ду савол матраҳ мегардад: Яке ин ки дар навиштаҳои боло бо истинод ба ривоятҳои ҳадис ин амр собит мешавад, ки худи расули Ҳудо (с) се талоқро бар шахси талоққунанда ба иҷро бароварда, иҷозати рӯҷӯй ва ё таҷдиди никоҳро барои ӯ наҷодааст ва се талоқ дар замони он Ҳазрат (с) низ се талоқ ба шумор мерафт. Пас манзури Ибни Аббос (р) дар ин ривоят, ки: «...то ду соли аввали хилофати Умар (р) се талоқ як талоқ ба ҳисоб мерафт» чист?

Дуюм он ки агар тасдиқ карда шавад, ки дар замони расули Ҳудо (с), даврони хилофати Абӯбакр (р) ва ду соли аввали хилофати Умар (р) се талоқ як талоқ ба ҳисоб мерафт, пас ҳазрати Умар (р) чӣ гуна онро тағиیر дод? Агар, фаразан, ӯ ба иштибоҳе роҳ дода бошад, тамоми саҳобагон чаро онро пазирафтанд?

Ҷавоби дуруст он аст, ки имом Нававӣ дар шарҳи Саҳҳи Муслим баён намудааст. Ин дастури ҳазрати Умар (р) ва иҷмои саҳобагон танҳо дар як навъи сеталоқа мебошад ва он ин аст, ки агар шахсе ба ҳамсаравӣ се бор: Ту талоқӣ, ту талоқӣ ва ё се бор: Ман туро талоқ кардам, талоқ кардам, талоқ кардам бигӯяд. Ин сурат ва шакли (формулаи) талоқ эҳтимоли ду маъноро дар худ дорад, яке он ки такрори калимаҳо дар ду бори охир барои таъкиди маънои ибораи аввал мебошад ва шахс ҳаргиз нияти се талоқро аз онҳо надорад. Нияти шахсро дар чунин мавридиҳо аз баёнет ва иқрори худи ӯ фаҳмида мешавад. Яке аз қоидоҳо ва асосҳои дастури забони арабӣ (низ) таъкиди лафзи мебошад, ба ҳамон сурате, ки дар ибораҳои боло омадааст.

<sup>1</sup> Доктор Ваҳба Зухайлӣ мавзӯи сеталоқаро дар китоби Алфиқҳу-л-исломӣ ва адиллатуҳу, мавзӯи «Ақволи фақеҳон дар бораи се талоқ ба як лафз» (Ч. 7. – С. 390-396) ба тафсил баён кардааст.

Дар замони расули Худо (с) диндорӣ, ростгӯй ва худотарсии мардум дар ҷомеъа фарогир буд ва намои намунавии он ба шумор мерафт. Бинобар ин, расули Худо (с) изҳороти шахси талоқдиҳандаро пас аз савганд ёд намуданаш тасдиқ ва агар мегуфт, ки аз қалимоти боло нияти як талоқро дорад, як талоқро барояш ҳукм мекард.

Дар замони хилофати Абӯбакр (р) ва ду соли аввали хилофати Умар (р) низ ҳанӯз фазои олии маънавӣ ва рӯҳи беолоиш бар ҷомеъаи исломӣ ҳоким буд. Пас аз он бо густариши қаламрави хилофати исломӣ ва пайвастани миллатҳо ва мардумони нав ба ислом он фазои қаблӣ то андоzaе тағиیر ҳӯрд ва дар оммаи мардум дигар он сафои ният камтар мушоҳида мешуд.<sup>1</sup>

Дар чунин ҳолат баъзан мардум барои ноғиз соҳтани дурӯғҳояшон низ савганд меҳӯрданд. Пас марҳалаи ба кор бурдани қалимаҳо дар зоҳири маънояшон ба вучуд омад. Эҳтимоли дуюм ва зоҳири лафз аз назари забонӣ низ онро тақозо менамояд. Умар (р) ва саҳобагони киром дигар ба кор рафтани қалимаҳоро ба шакли мазкур дар боби таъкид аз эҳтимол дур дониста, онхоро се талоқи ҷудогона ҳукм намуданд. Дар замони қабл бошад, танҳо дар сурати эътирофи шахс ба нияти се талоқ ҳукми се талоқро мегирифт.

Ин кори ҳазрати Умар (р) ва саҳобагони киром барои он буд, ки аҳқом ва ҳудуди Ҳудованд, ба монанди никоҳу талоқ бозичаи дasti мардум қарор нагиранд. Аммо се талоқе, ки якбора ва бо адади се ба иҷро бароварда мешуд, дар замони ҳуди расули Худо (с) ҳам се талоқ ба ҳисоб мерафт. Сухани ҳазрати Умар (р): «*Кореро, ки дар он фурсат доштанд, ба шитоб афтоданд*» низ ба ҳамин амр далолат менамояд.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Қайд кардан зарур аст, ки ин ҳолат дар оммаи мардуми нав ба ислом гароида мушоҳида мешуд, вале ҳуди саҳобагони киром ҳамон сафои маънавӣ ва фазои имонии ҳудро то охир ҳифз намудаанд.

<sup>2</sup> Тафсири «Маорифу-л-Қуръон». – Ҷ. 2. – С. 305-308. «Фикҳи исломӣ ва адиллатуҳу», Доктор В. Зухайлӣ. Мавзӯи «Ҳукми сеталоқа» то ин

Он чи аз гуфтаҳои пешвоёни мазҳабҳои ахли суннат дар бораи воқеъ шудани се талоқ дар як маҷlis бар меояд, ин аст, ки се талоқ ба як лафз ва дар як маҷlis воқеъ мешавад.

Дар китоби «Фикҳ бар асоси мазҳабҳои чаҳоргона» омадааст, ки се талоқ бо як лафз ва дар як маҷlis бар асоси чаҳор мазҳаби ахли суннат се талоқ воқеъ мешавад ва ин раъий чумҳури ахли суннат дар масъалаи се талоқ бо як лафз мебошад, вале назари баъзе мұчтаҳидон ва дар садри онҳо Абдуллоҳ ибни Аббос (р) бар хилоғи назари чумхур дар ин масъала он аст, ки бо гуфтани се талоқ бо як лафз як талоқ воқеъ мешавад.

Дар ҳадисе, ки онро Мұслим аз Ибни Аббос (р) ривоят мекунад, омадааст: «*Се талоқ дар замони расули Худо (с), дар (давраи хилофати) Абӯбакр ва ду соли аввали хилофати Умар як талоқ ба шумор мерафт. Пас аз он Умар ибни Ҳаттоб гуфт: Мардум дар коре, ки барояшон дар он фурсат буд, шитоб намуданд. Агар онро бар эшон ба мавриди ичро гузорем ва онро бар мардум ба мавриди ичро гузошт*».<sup>1</sup>

Ба ҳар сурат, се талоқ бо як лафз аз ҷумлаи масоили иҷтиҳодӣ мебошад, ҳамон гуна, ки ба қавли Умар (р) ва амалкарди аксари саҳобагон дар он давра амал кардан ҷоиз аст, ба қавли баъзе саҳобагоне, ки назари онҳо бар хилоғи раъий чумхур аст, низ амал кардан ҷоиз мебошад, зеро назари иҷтиҳодии ҳеч мұчтаҳидеро бар назари мұчтаҳиди дигар тарҷех дода намешавад, магар бо далеле, ки онро тақвият намояд. Чи тавре мушоҳида менамоем, далели Ибни Аббос (р) ва ҷонибдорони вай дар ин масъала, ҳарчанд ақаллиягтро ташкил диханд ҳам, хеле қавӣ мебошад.<sup>2</sup>

Бо вучуди ин, раъий чумхури ахли суннат дар ин масъала барои пайравӣ авлотар аст ва мавқеи мазҳабҳои чаҳор

что аз тағсири «Навини Қуръони карим», таълифи муаллиф, тағсири ояти 230-юми сурай «Бакара» иқтибос шудааст.

<sup>1</sup> Саҳехи Мұслим, 3658 (1472)-15.

<sup>2</sup> Абдурраҳмони Ҷузайрӣ, Фикҳ бар асоси мазҳабҳои чаҳоргона. Ҷ. 4. – С. 258, 259. – Қоҳира: Мактабату-с-сафо, 2003.

гонаи аҳли суннат дар ин масъала низ ҳамин мебошад, ҳарчанд дар ҳолатҳои зарурӣ амал кардан ба қавли Ибни Аббос (р)-ро низ баъзе фақеҳон ҷоиз мешуморанд.

Бояд гуфт, ки се талоқ ҳамон гуна ки бо зикри адади се лафзан воқеъ мешавад, бо ишора низ воқеъ мешавад. Масалан, агар ба занаш бигӯяд: Туро талоқ кардам ва бо се ангушташ ишора намояд, се талоқ воқеъ мешавад. Агар бо ду ангушташ ишора намояд ду талоқ ва агар бо як ангушташ ишора намояд, як талоқ воқеъ мешавад.<sup>1</sup>



ФИКХИ ИСЛОМИЙ

---

<sup>1</sup> Ҳидояи шариф. – Ҷ. 3. – С. 162; Фатхулқадир. – Ҷ. – С. 43; Раддулмӯҳтор. – Ҷ. 4. – С. 482-485.

### *Фасли сеюм*

## АҲКОМИ ТАЛОҚ ПЕШ АЗ ҲАМБИСТАРӢ ВА ХИЛВАТИ САХЕХА

Шахсе ҳамсари худро, ки ҳанӯз бо ў ҳамбистарӣ накарда ва хилвати сахеха миёни онҳо сурат нагирифтааст, талоқ намояд, он талоқи боин мешавад, чи лафзҳои сарехи талоқро ба кор бурда бошад ва чи кинояҳои талоқро. Талоқи боин, чуноне баёнаш меояд, тамоми пайвандҳои занашавҳариро, ба ҷуз нафақа ва ҳаққи сукно то поёни муддати идда, аз байн мебарад, яъне агар хоста бошанд, ки аз сари нав ба зиндагии занашӯй идома диҳанд, бояд миёни онҳо маросими ақд сурат бигирад.

Талоқи зан пеш аз духул (ҳамхобагӣ) ва хилвати сахеха ниёзе ба идда надорад, яъне дар талоқи пеш аз духул ва хилвати сахеха ба муҷарради воқеъ шудани талоқ, зан метавонад шавҳари дигар намояд. Қуръони карим мефармояд:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا نَكْحَثُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ  
أَنْ تَمْسُوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعَتَّدُونَهُنَّا

«Эй қасоне, ки имон овардаед, вақте занони мӯъминаро никоҳ намудед, он гоҳ онҳоро пеш аз ҳамбистарӣ ва даст расонидан талоқ кардед, бар онҳо иддае нест, ки онро ба-рои шумо бинишинанд...».<sup>1</sup>

Шахсе ба ҳамсари худ, ки миёни онҳо ҳамхобагӣ ва хилвати сахеха сурат нагирифтааст, бигӯяд: «*Се талоқӣ*», он зан сеталоқа мешавад ва аҳкоми сеталоқа бар вай ҷорӣ мегардад, яъне агар шавҳар бихоҳад зиндагии хешро бо

<sup>1</sup> Сураи Ахзоб, 33: 49.

вай аз нав барқарор намояд, то он зан шавҳари дигар на-  
кунад ва миёни онҳо ҳамхобагӣ сурат нагирад, сипас он  
шавҳар ўро талоқ нанамояд ва ё намирад, шавҳари якум  
наметавонад бо вай зиндагии дубора барқарор намояд.

Агар ба чунин зане гуфт: «*Tу талоқӣ, ту талоқӣ, ту талоқӣ*», ин зан дар ҳамон калимаи аввал талоқи боин ме-  
шавад ва ду лафзи охир амал надоранд. Дар сурате хоста  
бошанд, аз сари нав ба зиндагии заношӯй идома диҳанд,  
онҳо ниёз ба бастани ақди нав доранд. Ёдовар мешавем,  
ки талоқи сареҳ пеш аз ҳамхобагӣ ва хилвати саҳеха та-  
лоқи боин мебошад.

### Тафвизи талоқ – ба ихтиёри зан супоридани талоқ

Талоқ аслан аз ҷумлаи салоҳиятҳои шавҳар мебошад,  
вале дар ду ҳолат ба ҳавзаи салоҳиятҳои зан бармегардад  
ва вай ҳаққи ҳудҷудосозиро пайдо менамояд.

Якум, вақте дар аснои бастани ақди никоҳ зан шарт  
гузорад, ки ба никоҳи он мард ба шарте медарояд, ки дар  
сурати вуқӯъи пешомадҳо ва ҳолатҳои муайяне талоқи вай  
ба ҳудаш баргардад ва мард ўро бо ҳамин шарт ба занӣ  
бипазирад, ба монанди бадрафтории мард нисбат ба зан,  
раво доштани хушунат дар зиндагӣ, надодани нафақаи  
вай дар вақти муайян ва гайра.

Вақте он ҳолатҳои муайян ба вуқӯъ омаданд, зан са-  
лоҳияти ҳудҷудосозиро пайдо мекунад ва ба нафси ҳуд му-  
хайяра мегардад. Ҳарчанд ин шартҳо ба ин сурат аз наза-  
ри мазҳаби ҳанафӣ ботил ва никоҳ дуруст мегардад, зоро  
он пеш аз баста шудани ақди никоҳ буда ва мард пеш аз  
молик шудан ҳаққи ба дигаре супоридани онро надорад,  
вале аз дидгоҳи ҷумҳури аҳли суннат он ҷоиз аст. Машои-  
хи мазҳаби ҳанафӣ низ дар ин ҳолатҳо муроҷиат ба додгоҳ  
ва ҳукми онро дар ин бора аз ҷумлаи ҳуқуқҳои машрӯъи  
зан донистаанд.

Аммо агар ичоб аз чониби зан ва ё вакилаш шурӯй гардида бошад, ба ин тариқ ки гуфта бошад: Ба никоҳи ту ба он шарте даромадам, ки талоқ ба дасти ман бошад ва ё ҳар вақте бихоҳам худро талоқ намоям ва мард қабул намояд, дар ин сурат ҳар вақте зан бихоҳад, ба нафси худ мухайяра мегардад. Зеро тафвиз дар ин ҳолат ҳамзамон бо баста шудани ақд сурат гирифтааст, на пеш аз он.<sup>1</sup>

Дуюм, он ки пас аз бастани ақди никоҳ дар натиҷаи носозгорие мард талоқи занро ба дасти вай супорад.

Вогузории талоқ ба шахси дигаре гайр аз зан ба сурати ваколат ва рисолат анҷом мегирад, ки дар гузашта дар мабҳаси «ваколат ва рисолат» баён гардид ва ба зан ба сурати тафвиз анҷом дода мешавад.

Лафзҳое, ки дар тафвизи талоқ ба кор мераванд, аслан аз се калима: а) таҳиyr (талоқро ба ихтиёри зан супоридан), б) амрашро ба дасташ voguzoштан ва в) машиат (талоқро ба хости зан мавқул намудан) иборатанд, ки ду лафзи аввал дар боби тафвиз аз лафзҳои киноя ва лафзи сеюм – машиат – аз лафзҳои сарех ба шумор мераванд.

Тафвиз бо лафзҳои киноя ба ин сурат аст: а) «Худатро ихтиёр намо!» ва б) «амрат ба дастат!» ва бо лафзи сарехи машиат (хостан), ба мисли ин аст: «Ту талоқ, агар бихоҳӣ! ва ё қадом вақте бихоҳӣ, худро талоқ кун!».

Тафвиз бо дигар лафзҳои сарех низ сурат мегирад, ба монанди ин ки мард ба занаш бигӯяд: «Худатро талоқ кун». Дар ин шакл низ талоқ ба зан тафвиз мегардад.

Дар тафвиз бо лафзи сарехе, ки аз навъи талоқи раҷъӣ аст ва ҳамин тавр бо лафзи машиат, агар зан худро талоқ намояд, талоқи раҷъӣ воқеъ мешавад ва ба ният ниёзе надорад. Аммо дар тафвиз бо яке аз лафзҳои kinoя – худро ихтиёр намо ва ё амрат ба дастат – талоқи боин воқеъ мешавад. Магар вақте бар онҳо лафзи сарехеро, ба монанди «як талоқ», биафзояд, ба ин тариқ ки: «Худро бо як

<sup>1</sup> Раддулмӯхтор. – Ч. 4. – С. 561.

талоқ ихтиёр намо!» ва ё «Амрат ба дастат дар як талоқ», пас дар ин сурат дар онҳо низ як талоқи раҷъӣ воқеъ мешавад. Зеро вақте ба кинояни талоқ яке аз лафзҳои сарех афзуда шавад, он ба талоқи раҷъӣ табдил мешавад.

Агар тафвиз бо яке аз лафзҳои киноя сурат гирифта бошад, субути ҳукм – талоқ дар он ба нияти мард бастагӣ дорад. Агар нияти талоқро надошта бошад ва ё маънои дигареро ғайр аз талоқ дар назар дошта бошад, чизе воқеъ намешавад.

Илова бар ин, дар тафвиз бо лафзи «ихтиёр» зикри калимаи нафс (худ) ё талоқ ва ё он чизе, ки қоиммақоми онҳо бошад, дар каломи яке аз онҳо зарур аст.<sup>1</sup> Масалан, мард бигӯяд: Худро ихтиёр намо! Ва зан бигӯяд: Ихтиёр кардам ва ё мард бигӯяд: Ихтиёр намо! Ва зан бигӯяд: Худро ихтиёр кардам ва ё талоқро ихтиёр кардам. Вале агар каломи ҳар ду ҷониб аз зикри калимаи нафс ва ё талоқ ҳолӣ бошад ба ин сурат ки мард бигӯяд: Ихтиёр кун! ва зан бигӯяд: Ихтиёр кардам, чизе воқеъ намешавад.

Оиша (р) мефармояд: «Вақте расули Худо (с) ба тахиири ҳамсаронаш амр шуд, аз ман шурӯй кард ва гуфт: *Ман кореро бароят зикр менамоям (ва) бар зиёни ту наҳоҳад буд, ин ки (дар он) ба шитоб роҳ надиҳӣ, то бо падару модарат машварат намой!*» (Оиша) фармуд: Ӯ хуб дониста буд, ки падару модарам маро ба фироқи вай амр намекунанд.

Он гоҳ фармуд: *Худованди азза ва ҷалл мефармояд: «Эй паёмбар! Ба ҳамсаронат бигӯ: Агар шумо зиндагонии дунё ва зинати онро меҳоста бошед, пас биёёд, то шуморо (аз он) баҳраманд созам ва бо зебоӣ раҳо намоям, ва(ле)*

<sup>1</sup> Лафзи «амрат ба дастат» дар тамоми масоил ва аҳкоми худ, ба монанди шарт будани зикри калимаи нафс ва ё ончи қоиммақоми он шуда тавонад, дар каломи яке аз завҷайн, ҳаққи ручӯй аз қавли хешро надоштани мард пас аз тафвиз ва ғайра, мисли лафзи «ихтиёр» аст. Фарқи лафзи «ихтиёр» ва лафзи «амрат ба дастат» танҳо дар он аст, ки дар ибораи дуюм нияти се талоқ саҳҳ аст, дар ҳоле ки дар лафзи «ихтиёр» танҳо як талоқ воқеъ мешавад. (Фатхулқадир. – Ҷ. 4. – С. 78).

**агар Худо ва расулаш ва дори охиратро меҳоста бошед, пас Худо барои некӯкорони аз шумо аҷри бузурге омода намунааст».<sup>1</sup>**

(Оиша) мефармояд: Гуфтам: Оё дар ин кор аз падару модарам машварат пурсам!? Ман Худо, расулаш ва дори охиратро меҳоҳам. (Боз) фармуд: Он гоҳ дигар ҳамсарони расули Худо (с) низ чунин карданд».<sup>2</sup>

Ҳамчунин ҳукми тафвизи талоқ – ҳаққи тасарруфи зан дар талоқ – дар ҳар ду навъ: сареҳ ва киноя ба маҷлиси илмаш маҳдуд мебошад ва ба маҳзи тағиیر ёфтани ва ё ба поён расидани маҷлис он аз дasti зан хориҷ мегардад.<sup>3</sup>

Мард пас аз тафвизи талоқ ба зан, ки он тамлиқ ба шумор мераవад, дигар ҳаққи ручӯй аз қавли худро надорад, то он ки зан яке аз ду роҳ – бокӣ мондан дар никоҳи мард ва ё ҷудоӣ аз ўро баргузинад ва ё ҳаққи тасарруфаш бо тағиiri маҷлис ба поён бирасад.<sup>4</sup>

Аmmo агар тафвизро бо қалимаҳое ҳамроҳ созад, ки ба таври мутлақ ҳама вактро дар бар мегиранд, ба монанди: «Ҳар вакте хоҳӣ, хулро талоқ кун!» ва ё «Ту талоқ, қадом вакте бихоҳӣ!» ва гайра, дар ин сурат ҳукми он ба маҷлиси илми зан маҳдуд намегардад, балки зан ҳар вакте бихоҳад, метавонад худро талоқ созад.

<sup>1</sup> Сурай Аҳзоб, 33: 28, 29.

<sup>2</sup> Саҳехи Бухорӣ, 4785, 4786; Саҳехи Муслим, 3665 (1475)-22; Ҳидояи шариф. – Ҷ. 3. – С. 179.

Дар ривояти дигари Муслим дар охири ҳадис омадааст: «Балки Худо ва расулаш ва дори охиратро ихтиёр мекунам». (Саҳехи Муслим, 3674 (1478)-29).

<sup>3</sup> Ҳидояи шариф. – Ҷ. 3. – С. 177.

<sup>4</sup> Ҳамон сарчашма. – Ҷ. 3. – С. 177.

Бар хилоғи ваколат, ки муваккил метавонад дар он аз раъии худ дар бораи талоқ баргардад ва вакилро пеш аз анҷоми ваколаташ бекор намояд.

## Баёни масоили ин боб

– Дар сурате ки марде ба зани худ гӯяд: «*Иҳтиёр намой ва ё ин ки нафси худро талоқ бидех*», то вакте зан дар ҳамон маҷлис аст, метавонад худро талоқ намояд, vale агар аз он маҷлис ҳаракат намояд ва ё ба кори дигаре машғул гардад, ба маҳзи ин ки аз он маҷлис ҳаракат намояд, ихтиёри талоқ аз дасташ хориҷ мешавад. Тағири маҷлис салоҳияти ба ў voguzorgardidaro аз дасташ берун месозад.

– Дар сурати додани ихтиёри талоқ ба зан, бояд қалимаи нафс дар сӯҳбатҳои мард ва ё зан ба миён ояд, мисли ин ки мард бигӯяд: «*Нафси худро ихтиёр намой*», зан бигӯяд: «*Иҳтиёр кардам*», ё мард бигӯяд: «*Иҳтиёр намо*» ва зан бигӯяд: «*Иҳтиёр кардам нафси худро*». Аммо агар мард бигӯяд: «*Иҳтиёр намо*» ва зан гуфт: «*Иҳтиёр кардам*», бе он ки зикри нафс дар қаломи яке аз онҳо ба миён ояд, ин қалом ботил (бекор) аст.

– Агар мард бигӯяд: «*Нафси худро ихтиёр намо*» ва зан гуфт: «*Иҳтиёр кардам*» як талоқи боин воқеъ мешавад.

– Марде ба зани худ бигӯяд: «*Амрат ба дасти худат* (кори ту ба дасти худи ту)» дар сурате ки бо ин гуфтаи худ нияти се талоқро дошта бошад ва зан дар ҷавоб бигӯяд: Иҳтиёр кардам нафси худро ба яке, дар ҷунун ҳолат се талоқ воқеъ мешавад, vale агар дар ҷавоб гуфт: «*Талоқ додам нафси худро ба яке ва ё ихтиёр кардам нафси худро ба талоқ додан*» дар ин ду маврид як талоқи боин воқеъ мешавад.

– Шахсе ба зани худ бигӯяд: «*Худатро талоқ дех*» ва ҳеч гуна нияте надошта бошад ва ё нияти як талоқро дошта бошад ва зан дар ҷавоб гӯяд: «*Худатро талоқ додам ва ё кардам*», дар ин сурат як талоқи раҷъӣ воқеъ мешавад. Вале агар мард бо ин гуфтаи худ нияти се талоқро дошта бошад ва зан ҳам гӯяд: «*Худро се талоқ додам*», се талоқ воқеъ мешавад.

– Шахсе ба зани худ бигўяд: «Худатро талоқ дех» ва зан гўяд: «Худро боин кардам», як талоқи раҷъӣ воқеъ мешавад. Вале агар дар ҷавоб гўяд: «Худро ихтиёр кардам» талоқ воқеъ намешавад.

– Шахсе ба зани худ бигўяд: «Худатро талоқ дех», дигар наметавонад аз гуфтаи худ пушаймон шавад ва гуфтаи худро боз пас гирад. Аммо агар зан аз маҷлис берун ояд ва пеш аз худро талоқ кардан макон тағиیر хўрад, ихтиёр дар дasti зан боқӣ намемонад.

– Шахсе ба ҳамсари худ бигўяд: «Ҳар гоҳ, ки хоста бошӣ, худатро талоқ дех», ҳам дар он маҷлис ва ҳам баъд аз он ҳар гоҳ, ки моил бошад, метавонад худро талоқ на-мояд.

– Шахсе як нафарро барои талоқ додани ҳамсараваш вакил намояд, вакил ҳам дар он маҷлис ва ҳам баъд аз он метавонад вайро талоқ намояд. Шахси вакилкунанда низ метавонад вакилашро пеш аз танфиз ва ба ичро баровардани талоқ аз ваколат бекор ва барканор намояд.

## Талоқи бо шарт

Талоқ аз чиҳати сигаҳое, ки дар он ба кор мераванд, ба се навъ чудо мешавад: талоқи танҷиз, ки баёни он гузашт, талоқи муаллақ ба шарт ва талоқе, ки ба замон изофа шудааст.

Суратҳое, ки қаблан барои талоқ зикр гардианд, ба онҳо талоқи танҷиз (фаврӣ) гуфта мешавад. Дар он суратҳо бо гуфтани калимаи «талоқ» он фавран ва дарҳол воқеъ мешавад.

Талоқи муаллақ ва ё вобаста ба шарт он аст, ки мард вуқӯъи онро ба рӯй додани ҳодиса ва ё коре дар оянда мавқул ва вобаста гардонад ва дар он калима (бандак)-ҳои шартиро, аз қабили: агар, чунончи, ҳар гоҳ, ҳар вақте, дар сурате ки, ба шарте ки ва ғайраро ба кор барад. Ба таври мисол, мард ба ҳамсараваш бигўяд: «Агар ба хонаи фалонӣ

*биравӣ ва ё доҳил шавӣ, талоқ».* Бар асоси мазҳабҳои ҷаҳонгиони аҳли суннат, вакте шарт мавҷуд шуд – зан ба ҳонаи фалонӣ рафт ва ё доҳил шуд, талоқ мешавад.

Талоқе, ки ба замон изофа шавад, се сурат дорад: ё ба замони ҳол изофа мешавад ё ба замони мустақбал (оянда) ва ё ба замони гузашта.

**1.** Агар мард талоқро ба замони ҳол изофа намояд ва ба ҳамсаравӣ бигӯяд: Ту имрӯз талоқ ва ё ҳамин ҳоло талоқ, талоқ дарҳол воқеъ мешавад. Зоро изофаи талоқ ба замони ҳол танҷиз ба шумор меравад ва талоқ фавран воқеъ мешавад.

**2.** Агар талоқро ба замони мустақбал ва фаро расидани вақти муайяне дар замони оянда изофа ва вобаста намояд, масалан ба вай бигӯяд: Ту фардо талоқ ва ё дар аввали фалон моҳ (феврал, март ва...) талоқ ва ё ту дар моҳи рамазон талоқ, талоқ бо фаро расидани лаҳзаи аввали он вақт воқеъ мешавад. Дар ибораи: Ту фардо талоқ, бо дамидани субҳи фардо ва дар ибораи: Ту дар моҳи рамазон талоқ, бо гуруби офтоб дар рӯзи охири моҳи шаъбон, ки он шаб моҳи рамазон фаро мерасад, талоқ воқеъ мешавад.

**3.** Аммо агар талоқро ба замони гузашта изофа намояд ва бигӯяд: Ту дирӯз талоқ, ба шарте дар он гузашта зан дар қайди никоҳи ў буда бошад, талоқ дарҳол воқеъ мешавад. Зоро ба вучуд овардани талоқ дар гузашта ба маъни эҷоди он дарҳол аст.

Вале агар вайро имрӯз ба никоҳи худ дароварда бошад ва бигӯяд: Ту дирӯз талоқ, чизе воқеъ намешавад, зеро талоқро ба вақте изофа кардааст, ки ҳанӯз молики он нагашта буд.<sup>1</sup>

Дар таълиқ (вобаста кардан)-и талоқ ба шарт қалима (бандак)-ҳои шартӣ ё бо сароҳат зикр мешаванд, чӣ тавре баён шуд ва ё ба таври гайрисарҳо меоянд, яъне дар маъно вучуд доранд, ба монанди ин ки мард бигӯяд: Занам та-

<sup>1</sup> Раддулмӯхтор. – Ҷ. 4. – С. 470, 471.

лок, ки фалон корро мекунам ва ё намекунам ва ё бар ман талоқ, ки фалон корро мекунам. Ин корбурдҳо низ урфан таълиқи талоқ ба шумор мераванд.

Дар таълиқи талоқ ба ягон шарте дар оянда то ба вучуд омадани он шарт мулки мард – ҳамсараш – ба ҳолаш боқӣ мемонад, vale дигар аз қавлаш баргашта наметавонад.

Таълиқи талоқ ба никоҳ низ шаръян дуруст аст. Агар талоқро ба никоҳ вобаста намояд ва ба зане (ба таври му-шаххас) бигӯяд: Агар бо ту издивоҷ намоям, ту талоқ ва ё ба таври мутлақ бигӯяд: Ҳар зане бигирам (бо ҳар зане издивоҷ намоям), вай талоқ, пас аз баста шудани ақди никоҳ талоқ дарҳол воқеъ мешавад.

### Тафсили масоили ин боб

**1.** Шахсе ба зани бегонае бигӯяд: «*Агар бо ту издивоҷ намоям, ту талоқ*», ё ин ки «*Ҳар зане, ки издивоҷ намоям, вай талоқ*», ба маҳзи сурат гирифтани ақди никоҳ, талоқ воқеъ мешавад.

**2.** Шахсе ба зани худ бигӯяд: «*Агар доҳили хонаи фалонӣ шавӣ, талоқӣ*», ҳар гоҳ зан доҳили хонаи ҳамон одам гардад, талоқ воқеъ мешавад.

**3.** Шахсе ба зани бегонае бигӯяд: «*Агар доҳили фалон хона шавӣ, талоқӣ*», он гоҳ вайро ба қайди никоҳи худ дароварад ва пас аз издивоҷ он зан доҳили ҳамон хона гардад, талоқ воқеъ намешавад.

**4.** Шахсе бигӯяд: «*Ҳар занеро, ки никоҳ кунам, талоқ аст*», бо ҳар зане, ки ақд бандад, талоқ воқеъ мешавад, vale агар занеро мартабаи дуюм никоҳ кунад, дигар талоқ воқеъ намешавад. Аммо ҳар занеро бори аввал никоҳ намояд, талоқ воқеъ мешавад.

**5.** Шахсе ба зане бигӯяд: «*Ҳар гоҳ ва ҳар замоне туро никоҳ намоям, ту талоқ*» ҳар гоҳе ин занро никоҳ намояд, талоқ воқеъ мешавад ва барои барқарор намудани заношавҳарӣ бо ин зан роҳе вучуд надорад. Ҳамчунин, агар ба

таври мутлақ бигүяд: «Ҳар гоҳ ва ҳар замон бо зане изди-воҷ намояд, вай талоқ», ҳар занеро дар ҳар вақте никоҳ намояд, талоқ воқеъ мешавад.

**6.** Он масъалае, ки дар мавзӯи талоқ бо номи «кулламо» баён шудааст, ҳамин аст: «*Кулламо тазаввакту имратан, фахия толиқун*», яъне ҳар гоҳ ва ҳар замон занеро никоҳ намоям, вай талоқ. Ин мард дар тамоми умри худ, ҳар гоҳ занеро никоҳ намояд, фавран талоқ мешавад ва ҳеч гоҳ наметавонад соҳиби зан гардад. Зоро дар ибораи худ зарфи замонеро ба кор бурдааст, ки тамоми замон-ҳоро фаро мегирад.

### Талоқ дар ҳолати беморӣ

Дар қонунгузории исломӣ асле бо номи «Ло заара ва зирора» (на зарар расонидан ва на дар пайи зиёнкорӣ будан) вучуд дорад, ки факҳони киром бар асоси он тамоми эҳтимолоти зиёнкорӣ ва зарар расониданро ҳам ба афроди чомеа ва ҳам ба манофеи иҷтимоии миллат дар зимни аҳкоме пешгирий намудаанд. Аз ҷумлаи ин масоил яке он аст, ки мард дар ҳолати бемориаш занашро бо мақсади зарар расонидан ва аз ҳаққи мерос маҳрум сохтан талоқ намояд. Дар қонунгузории исломӣ барои ҳимояи ҳаққи шаръии зан дар ин вазъ пешбинӣ шудааст, ки зан то вақте дар идда аст, агар мард фавт намояд, аз вай мерос мебарад.

Дар чомеа баъзан одамоне ҳам вучуд доранд, ки ҳатто дар дами марг меҳоҳанд ба баъзе афроди зердасти худ зарар расонанд ва паллаи тарозуро ба нафъи дигар ворисонашон сангин намоянд. Вале шореъи қонуни ислом – Ҳудованди ҳаким – аз тамоми абъоди зиндагонии инсон ва нуҳӯфтаҳои ботини вай оғаҳ буда, аҳкоми дини худро дар камоли дақиқӣ поярезӣ намудааст ва ҷое барои қачравӣ ва ҷафокорӣ боқӣ нагузоштааст.

Масъалаи ҳаққи меросбарии зане, ки шавҳарааш ӯро дар аснои бемориаш талоқ намудааст, дар фиқҳи исломӣ ба

номи масъалаи «форр» (турезон) ва ё «фирор» (турез) аз мерос машхур буда, ба суратҳои зерин тартибандӣ шудааст:

**1.** Агар марде дар аснои бемориаш занашро талоқи раҷъӣ намояд ва дар муддати иддаи вай вафот кунад, бо иттифоқи тамоми мазоҳиб зан аз мард мерос мебарад. Зеро дар талоқи раҷъӣ то давраи ба поён расидани иддаи зан ҳанӯз пайвандҳои заношавҳарӣ дар миёни онҳо ба гунае мавҷуд мебошанд ва мард ҳаққи рӯҷӯй ба занашро дорад. Бинобар ин, зан дар ҳолати фавти ў дар ин муддат аз вай мерос ҳам мебарад.

**2.** Аммо агар дар ҳолати тандурустиааш занашро талоқи боин ва ё раҷъӣ намояд ва бо сипари шудани муддати идда ба боин табдил шавад ва пас аз он яке аз онҳо бимирад, дар ин ҳолат ҳеч қадоми онҳо аз яқдигар мерос намебаранд.

**3.** Агар дар ҳолати бемориаш ҳамсари худро талоқи боин намояд ва ҳанӯз иддаи зан ба поён нарасида, ки мард аз дунё даргузарад, дар назди чумхури мазоҳиби аҳли суннат (ҳанафия, моликия ва ҳанбалия) зан аз моли ба мерос-гузоштаи шавҳараш мерос мебарад, зеро эҳтимол меравад, ки мард дар он ҳолат бо талоқ додани зан, қасди маҳрум соҳтани вайро аз мерос дошта бошад.

**4.** Вале агар иддаи зан ба поён расад ва пас аз он мард аз дунё даргузарад ва ё аз он беморӣ беҳбудӣ ёбад ва сипас бо дарди дигаре қазо кунад, ҳарчанд иддаи зан ҳанӯз ба поён нарасида бошад ҳам, зан дигар аз моли вай мерос намебарад.

**5.** Дар сурате ки зан талоқи худро аз мард талаб кунад ва мард вайро талоқи боин намояд, дар ин ҳолат агар мард қазо кунад, зан ҳоҳ дар ҳолати идда бошад ва ё иддааш ба поён расида бошад, мерос намебарад. Аммо агар вайро талоқи раҷъӣ карда бошад, то замоне ки иддааш боқист, аз вай мерос мебарад.

**6.** Ҳамчунин агар мард дар аснои бемориаш коре анҷом дихад, ки сабабгори фасхи ақди никоҳ гардад, маса

лан, ба модар ва ё духтари занаш зино кунад, дар ин ҳолат низ агар дар муддати иддаи фасх вафот намояд, зан аз вай мерос мебарад.

**7.** Дар масъалаи мавриди назар – дар талоқи боин, агар тасодуфан зан дар аснои идда вафот кунад, бо иттифоки тамоми фуқаҳо мард аз вай мерос намебарад. Зоро тамоми пайванҷҳои заношавҳарӣ бо талоқи боин дар байнин онҳо қатъ мегарданд.<sup>1</sup> Зан бошад, аз боби таъмини қафолатҳои иҷтимоӣ ҳаққи мерос дар ин ҳолат барояш сوبит шудааст.

**8.** Шахс дар ҳолати бемории марг шаръян дигар ҳаққи тасарруф дар моли худро ба сурати табаррӯъ, бахшиш, ҳиба ва гайра, ҷуз дар сулси он надорад, зоро он ба ворисонаш тааллук гирифтааст.

Шоёни зикр аст, ки ҳаққи мерос барои зан дар масъалаи мазкур ба фароҳам омадани шартҳои зерин субит мешавад:

**а)** Ин кор дар бемории марг сурат гирифта бошад ва мард бар асари ҳамон беморӣ фавт намояд. Бемории марг он аст, ки бар вай осори марг зоҳир шуда бошанд;

**б)** талоқ боин бошад, зоро дар талоқи раҷъӣ ҳатман мерос мебарад;

**в)** талоқи боин пас аз духул воқеъ шуда бошад, на пас аз хилвати саҳеха ва на пеш аз он;

**г)** талоқ бе ризоят, бе дарҳост ва бе сабабгории зан сурат гирифта бошад;

**д)** иддаи зан аз он талоқ ҳанӯз ба поён нарасида бошад;

**ж)** зан ахлият (салоҳият)-и меросбариро дошта бошад, яъне муслима бошад, на китобия. Зоро зани китобия аз марди мусалмон ба сабаби ихтилофи динаш мерос намебарад.

Агар яке аз ин шартҳо дар масъалаи мазкур маҷуд набошад, ҳаққи мерос барои зан субит намешавад.

<sup>1</sup> Фатҳулқадир. – Ч. 4. – С. 129, 132; Алғиқху-л-исломӣ ва адиллатху. – Ч. 7. – С. 432.

Ин масъала агар баръакс ба амал ояд, яъне зан дар аснои бемориаш аз мард талаби фасх намояд ва ё ба сабаби вай дар миёнашон чудоӣ афтад ва дар муддати иддааш вафот кунад, мард аз вай мерос мебарарад.

### **Баёни масоили ин боб**

– Шахсе дар ҳолати бемориаш ба зани худ бигӯяд: «*Агар аз хона хориҷ шавӣ, талоқи боинӣ*», вақте зан берун рафт, талоқи боин воқеъ мешавад. Дар чунин вазъе агар мард даргузарад, зан аз вай ирс намебарарад.

– Аммо агар ба вай бигӯяд: «*Агар ҳӯрок бихӯрӣ, ё намоз бихонӣ, талоқи боинӣ*», бо ҳӯрок ҳӯрдан ва намоз хондани зан талоқи боин воқеъ мешавад. Аммо дар ин сурат, агар мард бимирад ва зан ҳанӯз дар идда бошад, аз моли мард меросбар мебошад, зоро таом ҳӯрдан ва намоз хондан, аз чумлаи заруриятҳои ҳаётӣ ва динии инсон мебошанд.

– Шахсе дар ҳолати саломатии худ ба занаш бигӯяд: «*Ҳар гоҳ падарат аз шаҳр ва ё дех биояд, ту талоқи боинӣ*» ва падараш вақте аз шаҳр омад, ки мард бемор гаштааст, зан талоқ мешавад ва агар мард бо ҳамон дард даргузарад, зан аз моли вай ирс намебарарад.



## *Фасли чорум*

### ТАЛОҚИ РАЧЪЙ ВА БОИН

*Талоқи рачъй* он аст, ки мард бо сароҳат (яъне бо лафзҳои сареҳи талоқ) як бор ё ду бор лафзи талоқро ба занаш нисбат дихад. Дар талоқи рачъй, чӣ тавре зикр гардид, мард метавонад, пеш аз поёни идда ба мулки худ ручӯй намояд ва ҳамсарашро ба сӯи худ боз гардонад.

Яъне дар ин навъи талоқ то поёни иддаи зан ҳанӯз пайвандҳои заношавҳарӣ дар миёни зану шавҳар ба сурате боқӣ мебошанд ва онҳо ҳаққи бозгашт ба ҳаёти якҷояи худро доранд. Вақте онҳо бо ҳам ручӯй қарданд, тамоми аҳком, ҳуқуқҳо ва салоҳиятҳои заношавҳарӣ дар миёнашон бо ҳамон никоҳи қаблӣ барқарор мемонанд.

Рачъат дар истилоҳи фикҳӣ ба маъни бозгашт ба ҳолати пешинаи зиндагӣ дар муддати иддаи зан мебошад. Ин бозгашт ҳеч гуна коргузориҳои наверо, аз қабили никоҳи нав, маҳр ва ғайра аз онҳо талаб намекунад. Пас талоқи рачъй он талоқе мебошад, ки зану шавҳар пеш аз ба поён расидани иддаи зан ҳаққи бозгаштро доранд.

Ин асли ҳуқуқӣ барои бозгашти онҳо бо китоби Худо собит гардидааст, он ҷо, ки мефармояд:

وَيُعَلِّمُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدْهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنَّ أَرَادُوا إِصْلَحًا

**«Ва шавҳаронашон ба боз гардонидани онҳо дар ин маврид ҳақдортараанд, агар (дар зиндагии нави худ) иродай ислоҳро дошта бошанд».<sup>1</sup>**

*Дини ислом ҳатто барои ҷудоии марду зан барномаи комил ва тарҳи фарогиреро пешбинӣ намудааст, ки бо рио-*

<sup>1</sup> Сураи Бакара, 2: 228.

яи бандҳои он имкон дорад аз фурӯпошии ниҳоии бисёре аз хонаводаҳо ҷилавгирӣ ба амал ояд ва ё марҳалаҳои ҷудоӣ зина ба зина амали гарданد ва аз ҳар гуна хушунат ва тундие дар ҷараёни он пешгирӣ шавад.

Бинобар ин, яке аз ҳикматҳои поягузории талоқи раҷъӣ ва ҳаққи бозгашт он аст, ки марду зан фурсати андешидан дар ихтилофоти худ ва таҷдиди назар дар мавриди талоқ ва ҷудоиро дошта бошанд. Онҳо дар ин муддат пас аз таҳаммули нахустин зарбаҳои ҷудоӣ бори дигар дар пайомадҳои ин ҷудоӣ ва мушкилоти пас аз он меандешанд ва дар бораи он ҳулосаи заруриро мебароранд. Агар аз он ба сар ҳӯрда бошанд ва ҳар гуна ихтилофро канор гузоранд, дар он сурат ба ҳаёти муштараки худ бозгашт менамоянд.

Вақте зану шавҳар ба зиндагонии якҷояи худ бозгашт намуданд, тамоми ҳукуқҳо, аҳком ва салоҳиятҳои заношавҳарӣ дар миёнашон дубора барқарор мегарданд. Талоқи раҷъӣ ва ҳаққи бозгашт барои онҳо дар қонунгузории исломӣ ду бор дар назар гирифта шудааст. Ҳудованд мефармояд:

الطلقُ مَرْتَانٌ فِي مَسَاكٍ يَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ

**«Талоқ(-е, ки пас аз он зану шавҳар ҳаққи бозгашт доранд) ду бор аст. Пас аз он ё бо ҳубӣ нигаҳ доштан аст ва ё бо некӣ раҳо кардан».<sup>1</sup>**

Талоқе, ки дар он чор шарти зерин вучуд дошта бошад, талоқи раҷъӣ мебошад:

1. Пас аз духул (ҳамхобагӣ) ба вуқӯъ омада бошад. Зоро талоқи пеш аз духул талоқи боин мебошад, хоҳ хилвати саҳеха дар миёни онҳо сурат гирифта бошад, хоҳ не. Хилвати саҳеха дар ин маврид ба ҷои духул эътибор наимешавад.

2. Талоқ дар ивази чизе ба амал наомада бошад. Зоро талоқе, ки дар ивази чизе сурат мегирад, дар истилоҳи

<sup>1</sup> Сураи Бақара, 2: 229.

фақеҳон ба он хуль гуфта мешавад ва он талоқи боин мебошад.

3. Талоқ адади комили худро фаро нагирифта бошад, яне се талоқ ба пуррагӣ воқеъ нашуда бошад. Зеро вақте се талоқ ба таври пурра воқеъ шавад, онҳо талоқи боин ба шумор мераванд ва зан пас аз он то ба шавҳари дигар на-барояд ва аз вай чудо нагардад, барои шавҳари аввалаш ҳалол намегардад.

4. Талоқ бо калимаҳое ба амал ояд, ки танҳо дар мавриди талоқ ба кор бурда мешаванд ва дар истилоҳи фақеҳон ба онҳо лафзҳои сарехи талоқ гуфта мешавад.

Пас талоқе, ки баъд аз духул (ҳамхобагӣ), бо адади камтар аз се, бе ҳеч гуна иваз (бе хуль) ва бо лафзҳои сарехи талоқ ба вуқӯъ омада бошад, талоқи раҷъӣ ба шумор меравад.

Се лафзи кинояи талоқ: а) идда бинишин, б) раҳмат (бачадонат)-ро пок соз ва в) ту воҳидай аз ҷумлаи ибораҳое мебошанд, ки дар мазҳаби ҳанафӣ бо онҳо низ талоқи раҷъӣ воқеъ мешавад.

**Талоқи боин он аст**, ки мард лафзи ҳаром ва ё дигар лафзҳои кинояи талоқро ба занаш нисбат дихад, масалан, ба зани худ бигӯяд: «*Ту бар ман ҳаромӣ ё мисли хоҳар ва модарам ҳастӣ*» ва нияти талоқро дошта бошад, дар ин суратҳо талоқи боин воқеъ мешавад. Агар мард бихоҳад бо он зан зиндагонии муштараки худро идома дихад, за-про аз сари нав бояд ақд намояд. Ин ақд пеш аз гузаштани идда ё баъд аз он саҳеҳ аст.

Боин ба маъни чудой аст ва дар истилоҳи фикҳӣ ба он талоқе гуфта мешавад, ки дигар ҳаққи бозгаштэ барои зану шавҳар бар асоси никоҳи қаблӣ бокӣ намондааст. Агар дар ин сурат онҳо ба зиндагонӣ бо ҳам изҳори алоқамандӣ на-моянд, ақд ва маҳри нав лозим меояд.

Талоқи раҷъӣ ниёзе ба ақди дубора надорад. Ҳамин ки мард гуфт: «*Аз талоқи худ руҷӯъ кардам*», ё бо зани худ пас аз талоқ ҳамхобагӣ намуд ё ўро бӯсид ё дасташро бо шаҳ-

ват ба баданаш молид ё бо нигоҳи шаҳватолуд ба фарҷаш (андоми ниҳон) назар афқанд, ҳамай инҳо пеш аз гузаштани идда рӯҷӯй ба ҳисоб меоянд ва бо ҳамин, зан ҳамсараши мегардад, вале аз нисоб (марра)-и талоқ, ки ҳадди болоаш се талоқ аст, коста мешавад.

Яъне агар пас аз чанд сол дар сурате ду талоқи раҷъии дигар воқеъ шавад, ё агар ду талоқ дода бошад ва як талоқи дигар воқеъ шавад, он зан септалоқа мегардад. Яъне дар як ва ду талоқи раҷъӣ робитаҳои заношавҳарӣ аз тамоми ваҷҳ (ба таври комил) қанда намешаванд, балки пайванде дар миёни онҳо то поёни идда бокӣ мемонад ва метавонанд бо раҷъат (бозгашт)-и худ онро аз нав барқарор намоянд.

Дар вакти рӯҷӯй кардан ҳузури ду шоҳид мустаҳаб мебошад ва дар сурати набудани шоҳиде ҳам рӯҷӯй саҳех мешавад. Ризояти зан дар рӯҷӯй ва бозгашт шарт нест. Мард агар моил бошад, бе ризояти зан метавонад рӯҷӯй намояд. Зеро рӯҷӯй аз ҷумлаи салоҳиятҳои мард аст.

Агар пас аз гузаштани идда мард гӯяд, рӯҷӯй кардам ва зан ҳам тасдиқ намояд, рӯҷӯй саҳех аст, вале агар зан тасдиқ нақунад, сухани зан бидуни қасам дуруст дониста мешавад.

Шахсе ҳамсари худро пеш аз ҳамхобагӣ талоқи сарҳо дихад, дигар наметавонад ба вай рӯҷӯй намояд, ҳарчанд ҳилвати саҳеха сурат гирифта бошад, зеро талоқи зани ғайримадхула (ҳамхобанашуда) бо ҳар лафзе сурат гирад, талоқи боин мебошад.

Зане, ки талоқи раҷъӣ гаштааст, метавонад худро зиннату ороиш дихад, то дили шавҳарашро ба сӯи худ моил намояд ва ба рӯҷӯй алоқаманд гардонад.

Зане, ки талоқи боин гардидааст, пеш аз гузаштани идда наметавонад бо марди дигаре ба шавҳар барояд, вале ҳамон шавҳари аввалааш, ки вайро талоқ кардааст, метавонад дар ҳолати идда бо вай дубора ақд бандад.

**Талоқи боин ду навъ аст:** а) боини хурд ва ё байнунаи сугро (ҷудоши хурд) ва б) боини гализ ва ё талоқи гализ ва

*байнунаи кубро (ҷудоии қалон) ва он ҳамон септалоқа аст.*

### Пайвастани талоқҳо

Талоқи сареҳ (раҷъӣ) ба талоқи сареҳ пайваст мешавад. Масалан, шахсе ба зани худ бигӯяд: «*Ту талоқӣ*» ва пас аз чанд рӯз, пеш аз гузаштани идда, бори дигар бигӯяд: «*Ту талоқӣ*», ин зан дуталоқа мешавад ва агар бештар бигӯяд, бештар воқеъ мешавад. Талоқи сареҳ ба талоқи боин низ пайваст мешавад. Масалан, шахсе ба ҳамсари худ бигӯяд: «*Ту боинӣ*» ва пас аз чанд рӯз, дар муддати иддааш, боз бигӯяд: «*Ту як талоқӣ*», ду талоқ воқеъ мешавад.

Талоқи боин низ ба талоқи сареҳ пайваст мешавад. Масалан, шахсе ба зани худ бигӯяд: «*Ту талоқӣ*» ва пас аз чанд рӯз боз бигӯяд: «*Ту боинӣ*». Ин боинӣ ба талоқи сареҳ пайваст мешавад ва ду талоқ воқеъ мегардад. Вале талоқи боин ба талоқи боин пайваст намешавад. Масалан, шахсе ба ҳамсари худ бигӯяд: «*Ту боинӣ*» ва пас аз чанд рӯз бори дигар бигӯяд «*Ту боинӣ*», гуфтаи мартабаи дуюм ба мартабаи аввал пайваст намешавад ва танҳо як талоқи боини қаблӣ воқеъ мегардад.

Аммо агар боин баста ба шарте бошад, мисли ин ки шахсе ба зани худ бигӯяд: «*Агар дохили хона гардӣ, ту боинӣ*» ва пас аз он ба ў бигӯяд: «*Ту боинӣ*» ва зан дар муддати иддааш дохили хона гардад, ин талоқи боинӣ баста ба шарт ба талоқи боини гузашта пайваст мешавад.

### Дар панҷ маврид зан талоқи боин мешавад

**а)** Марде занашро талоқи раҷъӣ намояд, вале дар муддати идда ба ў ручӯй накунад ва ўро ба мулки худ боз нагардонад, пас аз гузаштани идда ҳамон талоқи раҷъӣ ба боин табдил мешавад.

**б)** Мард дар ивази дарёфти миқдори моле аз занаш ўро талоқ намояд, вай талоқи боин мешавад. Ин мавзӯро

дар истилохи фиқҳ хуль мегӯянд.

**в)** Дар сурате ки қозӣ пас аз маъракаи лиъон марду занро аз ҳам чудо созад, он талоқи боин ба шумор мешавад. Ҳамчунин агар қозӣ онҳоро ба сабаби иннинӣ (хезӣ), маҷбуӣ (бурида ва канда будани олати таносули) ва хисо (ахтагӣ)-и мард аз ҳам чудо созад, он низ талоқи боин ба шумор мервад.

**г)** Зане, ки пас аз ақди никоҳ ва пеш аз ҳамхобагӣ бо шавҳараш талоқ шававад, талоқаш боин мебошад.

**д)** Вақте мард ҳар се талоқро дар як чумла ва ё дар чанд чумла, vale дар як мачлис ҷорӣ намояд ва ё пешакӣ дар гузашта ду талоқ воқеъ шуда ва ин талоқи сеюм бошад, дар тамоми ин суратҳо талоқи боин бо «байнунаи кубро», яъне сеталоқа мешавад.

### Саркашӣ ва нофармонии зан

Вақте зан аз анҷоми масъулиятаҳои ҳамсарай саркашӣ на-  
мояд ва хостаҳои машрӯи шавҳарашро ба ҷой наоварад,  
дар марҳалаи аввал шавҳар бояд ӯро дилсӯзона насиҳат на-  
мояд ва зарурати пойбандӣ ба тааҳҳудот ва масъулиятаҳои  
заношавҳариро барои вай ёдовар шавад.

Агар насиҳат дар вай таъсир накард, то муддате ҳамбистариро бо ӯ тарқ намояд, то ғуруру ҳавобаландиаш шикаста шававад, аммо беш аз се шабонарӯз қаҳрӣ кардан ва бо ҳам сухан нагуфтани ҳаром аст.

Агар пас аз ҷанд муддате ба худ наомад ва худро ис-  
лоҳ накард, мард метавонад ба ғайр аз рӯй ва қисматҳои  
ҳассоси бадан, ӯро ба таври ғайри дардовар бизанад ва  
дуруст танбех дихад.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ин зарбу таъдибе, ки дар доираи маҳдуд барои мард иҷозат шу-  
дааст, танҳо ҷанбаи ислоҳӣ ва тарбиявӣ дорад. Набояд мард барои  
таҳқики ғаразҳои шаҳсӣ ва ҷомаи амал пӯшонидани мақсадҳои дига-  
ри худ, аз қабили интикомгирӣ ва ҳамаҷониба сарқӯб намудани зан,  
аз ин василаи тарбиявӣ сунистифода намояд ва боргоҳи беолоши  
хонаводаро ба шиканҷагоҳе табдил дихад.

Агар ин илоқ ва чорабинӣ низ натиҷаи мусбат надод, пас бояд аз хонаводаи ҳар ду барои гуфтугӯ ва мусолаҳаи миёни онҳо ҳакам ва довароне интихоб шаванд ва тамоми саъиу талоши худро дар пайи ислоҳ ва оштии онҳо ба кор баранд. Дар сурати баррасӣ ва омӯзиши ҳамаҷонибаи ҳаёти онҳо, вақте ҳакамҳо ба хулосае омаданд, ки дигар зиндагии якҷоя барои онҳо аз имкон берун аст, гузориши худро ба қозӣ мебардоранд, то барои рафъи бӯҳрон чораи дигаре биандешад.

Ҷумҳури мазҳабҳои аҳли суннат ба ҷуз мазҳаби моликӣ ҷудо соҳтани онҳоро барои рафъи бӯҳрон дар ин ҳолат на аз тарафи қозӣ ва на ба воситаи ҳукми ҳакамон ҷоиз надонистаанд, балки қозӣ бояд чораи боздоранде дар таъдиби онҳо биандешад.

Равиши дар боло зикргардида ва интихоби ҳакам аз ҷониби ҳар ду ва қӯшиши ба ислоҳ овардани онҳо дар Қуръони карим дар оятҳои 34 ва 35-уми сураи «Нисо» омадааст.

### **Истисно дар талок**

Истисно ба маъни корбурд ва ё гуфтани лафзе аст, ки аз маъно ва ҳукми умумии лафзи қаблӣ бъязе маъно ва ё ҳукми онро истисно ва берун мекунад ва ё аз лафзи пешин ҳукми онро рафъ месозад. Мисоли навъи аввал қавли

---

Бар асоси таълимоти ислоҳӣ ва нишондодҳои тарбиявии ислом, вақте ин равиш (метод)-и боздоранде натиҷаҳои мусбати худро надод, фавран дастури гузаштан ба марҳалаи дигаре аз ислоҳовариро медиҳад. Яъне миёнчигарони ислоҳҳоҳ ва бетарафи ҳар ду ниби қазия пой дар миён гузоранд ва аз тамоми имкониятҳо барои ислоҳи онҳо истифода намоянд.

Лозим ба ёдоварист, ки агар сунтафоҳум ва носозгорие аз ҷониби мард низ ба вуқӯъ ояд, миёнаравони ду тараф метавонанд вазифаи ислоҳоварии худро анҷом диханд.

Худои таъоло аст, он чо ки мефармояд: «**Бигӯ: Дар ончи ба ман ваҳӣ шудааст, ҳароме бар ҳӯрандае, ки онро бихӯрад, намёбам, магар ин ки он худмурда бошад**». (Сураи Анъом, 8: 145). Мисоли навъи дуюм қавли гӯянда: Ба Худо, чунин мекунам, агар Худо бихоҳад, занаш талок, агар Худо бихоҳад ва гайра.<sup>1</sup>

Истисно дар фарҳанги исломӣ ба маъни баргашт додани саранҷоми корҳо ва қудрати тасарруфи мутлақ дар онҳо ба сӯи Худованд аст, ки бандай мӯъмин аз ин раҳгузар тасмими хешро дар анҷоми корҳо дар зимни машияти Парвардигор медонад ва эътиmod ва такяи худро ба қудрати мутлақи ӯ изҳор менамояд. Куръони карим дар бораи соҳибони бοғе, ки бо такя ба нерӯи инсонии худ ба чидани меваҳои он бοғ тасмим гирифтанд ва фаромӯш карданд, ки онҳо ин корро вақте анҷом дода метавонанд, ки Худо онро бихоҳад, мефармояд:

**«Мо онҳо (кофирони Курайш)-ро озмоиш намудем, ҳамон гуна ки соҳибони бοғро озмоиш кардем, вақте савганд ҳӯрданд, ки онро ҳатман сахаргоҳон мечинанд ва истисно намекунанд. Ин буд, ки аз сӯи Парвардигорат дар хоби онҳо оғате бар он бигузашт (ва) он (сӯхта) ба мисли шаб сиёҳ гардид...».**<sup>2</sup>

Инсон гоҳо ба сабаби сарватмандӣ ва молу дороии бисёр ва гоҳе дар натиҷаи эҳсоси қудратмандӣ ва расидан ба ҳокимият мағрут мегардад ва аҷзу нотавонии башарии хешро фаромӯш карда, дар баробари одамони бенаво ва бекудрат тавонмандӣ ва сарвату қудрати хешро ба намоиш мегузорад ва ҳамаро аз доноӣ ва тавонии худ мебинад. Истисно накардан – ба хости Худо баргашт надодани корҳо – намое аз ин фаромӯшкориҳо ва худбартарбиниҳои инсон аст.

<sup>1</sup> Муфрадоти Роғиби Исфаҳонӣ. – С. 179: моддаи «санӣ».

<sup>2</sup> Сураи Қалам, 68: 17, 18.

Бинобар ин, Худованд ба паёмбари акрам (с) тавсия мекунад, ки анчоми хама чиз ва тамоми корро ба машияти Парвардигор баргашт диҳад, он то ки мефармояд: «**Ҳеч гоҳ нисбат ба кор ва ё чизе нагӯй, ки ман онро фардо анҷом ҳоҳам дод, магар ин ки Худо бихоҳад ...**».<sup>1</sup> Яъне вакте анҷоми кореро бихоҳӣ, онро ба машияти Парвардигор баргардон ва бигӯй: Агар Худо ҳоҳад, онро анҷом медиҳам.

Дини ислом барои онҳое, ки пас аз қасам хӯрдан, талоқ кардан, зиҳор намудан ва гайра дарҳол ва бефосила истисно менамоянд – ибораи: «Иншоаллоҳ»-ро мегӯянд, сабуқӣ ато намуда, ҳукми онҳоро беътибор донистааст. Ба ин маъно, ки агар шахсе, масалан, пас аз талоқи занаш дарҳол истисно намояд – иншоаллоҳ бигӯяд, талоқе воқеъ намешавад.

Расули Худо (с) мефармояд: «*Касе бо қасаме савғанд бишӯрад (ва) пас аз он иншоаллоҳ бигӯяд, ҳонис намешавад*».<sup>2</sup>

Ҳонис шудан дар лугат ба маъни гунаҳгор шудан ва ҳинс ба маъни занб (гуноҳ) аст. Дар истилоҳи фикҳӣ бошад, дар боби қасам ба маъни шикастан ва хилофи он кардан аст<sup>3</sup> ва дар боби талоқ, зиҳор ва гайра ба маъни собит шудани ҳукми онҳо дар ҳаққи муртакиби он аст.

Бар ҳамин асос, вакте пас аз талоқ истисно намояд – иншоаллоҳ бигӯяд, ҳонис намешавад, яъне ҳукми он барояш собит намешавад.

Ибораҳои: «илло ан яшоаллоҳ» (магар ин ки Худо бихоҳад), «ин лам яшаиллоҳ» (агар Худо наҳоҳад), «фимошо-аллоҳ» (дар он чи Худо бихоҳад), «молам яшаиллоҳ» (модоме Худо наҳоҳад) ва «мошоаллоҳ» дар боби истисно ҳукми «иншоаллоҳ»-ро доранд, яъне бо гуфтани онҳо бефосила пас аз талоқ он воқеъ намешавад.<sup>4</sup> Агар ба ҷои ма

<sup>1</sup> Сураи Каҳф, 18: 23, 24.

<sup>2</sup> Сунани Абӯдовуд, 3261, 3262; Сунани Тирмизӣ, 1531, 1532; Сунани Насой, 3802, 3838; Сунани Ибни Моча, 2105, 2106.

<sup>3</sup> Саъдӣ Абӯчайб, Алқомӯсу-л-фикҳӣ лугатан ва истилоҳан. – С. 104. – Димишиқ.

<sup>4</sup> Фатхулқадир. – Ҷ. 4. – С. 120; Раддулмӯхтор. – Ҷ. 4. – С. 623.

шият калимаҳои ирода ва ихтиёрро ба кор барад ҳам, истисно бо онҳо событ мешавад.

Ҳамчунин агар пас аз талоқ бефосила бигўяд: Ту талоқ, магар ин ки Худо ниятамро тағийир диҳад ё ниятам дигар шавад ё магар ин ки бихоҳам ва ё ирода кунам, дар тамоми ин суратҳо истисно дуруст мешавад ва талоқе воқеъ намешавад.

Агар бигўяд: Ту талоқ, агар падарат намебуд ё агар ҳуснат намебуд ва ё агар туро дўст намедоштам, дар ин суратҳо низ истисно саҳех аст ва талоқе воқеъ намешавад.<sup>1</sup>

Маҷмӯаи даҳ лафзи «машият ва ҳамроҳонаш» бо пешвандҳо ва ҳарфҳои «ба», «барои», «дар» ва «агар» дар боғи талоқ корбурди зайлро доранд.

**а)** Дар ибораҳои: Ту ба хости Худо ё ба иродаи Худо ё ба муҳаббати Худо ва ё ба ризои Худо талоқ, талоқе воқеъ намешавад. Зоро он корҳо гайб ҳастанд ва касе чуз Худо онҳоро намедонад. Агар ин ибораҳоро ба сӯи банда изофа кунад, онҳо тамлик ба шумор рафта, ба маҷлиси илм маҳдуд мешаванд.

Аммо агар бигўяд: Ту ба амри Худо ё ба ҳукми Худо ё ба қазои Худо ё ба изни Худо ё ба илми Худо ва ё ба қудрати Худо талоқ, талоқ дарҳол воқеъ мешавад. Агар ин шаш калимаро ба сӯи банди изофа намояд ҳам, дар онҳо талоқ дарҳол воқеъ мешавад. Зоро дар ин гуфтаҳо, вакте бо пешванди «ба» (ба амри Худо ва ё ба амри фалонӣ) омадаанд, урған талоқи танҷиз (дарҳолӣ) дарназар аст.<sup>2</sup>

**б)** Агар дар ибораҳои фавқ ҳарфи «барои»-ро ба кор барад, хоҳ онҳоро ба сӯи Худо изофа намояд ва бигўяд: Ту барои хост ва ё ризои Худо талоқ ва хоҳ ба сӯи банди нис-

<sup>1</sup> Раддулмӯхтор. – Ч. 4 – С. 623.

<sup>2</sup> Пешванд ва ё пешоянди «ба» дар имлои забони форсӣ ба шакли «بـ» навишта шавад ва ба маънӣ мусоҳабат (ҳамроҳӣ), истиъонат, илтисоқ (частидан, пайвастан) ва гайра ба кор равад. Асли ин масъала дар забони арабӣ бо ҳарфи «بـ» аст, ки дар забони тоҷикӣ бо пешванди «ба» тарҷима мешавад.

бат дихад ва бигўяд: Ту барои хости фалонӣ талоқ, дар тамоми даҳ ибораи мазкур талоқ дарҳол воқеъ мешавад. Зеро он барои баёни иллат (сабаб)-и феъли талоқ аст.<sup>1</sup>

**в)** Агар дар ибораҳои фавқ ҳарфи «дар»-ро ба кор барад<sup>2</sup> ва дар изофа ба сӯи Ҳудо бигўяд: Ту дар хости Ҳудо талоқ, дар тамоми даҳ вачҳи боло талоҷе воқеъ намешавад. Аммо агар онҳоро бо ҳарфи «дар» ба сӯи банда изофа намояд, дар чаҳор қалима аввал тамлики талоқ аст ва он ба маҷлиси илм маҳдуд мебошад. Дар шаш қалима бокимонда талоқ ба сурати таълиқ воқеъ мешавад, яъне талоқ дар онҳо ба маҷлиси илм маҳдуд набуда, ба таҳаққуки шарташ вобаста аст.<sup>3</sup>

**г)** Агар талоқро дар ин лафзҳо бо истифода аз ҳарф (пайвандак)-и «агар»-и шартия<sup>4</sup> ба Ҳудо изофа намояд ва бигўяд: Агар Ҳудо хоҳад ва ё агар Ҳудо ҳукм намояд ва монанди ин, дар тамоми даҳ вачҳи мазкур талоқ воқеъ намешавад. Аммо агар талоқро ба банда изофа намояд ва бигўяд: Агар фалонӣ хоста бошад ва ё агар фалонӣ ҳукм қунад ва монанди ин, дар чаҳор вачҳи аввал ба тариқи тамлиқ ва дар шаш вачҳи бокимонда ба тариқи таълиқ талоқ воқеъ мешавад.<sup>5</sup>

**д)** Ҳамчунин агар талоқро ба хост ва иродай мавҷудоте вобаста созад, ки онро аз онҳо дониста намешавад, ба монанди фариштагон, инс ва чин, масалан, бигўяд:

<sup>1</sup> «Барои» ҳарф (пешванд)-и изофа буда, барои баёни иллати..., сабаби..., ҷиҳати..., аз баҳри... ва мақсади... меояд. Дар забони арабӣ ҳарфи таълил: «ڦ» ба маънои он ба кор бурда мешавад.

<sup>2</sup> «Дар» ҳарф (пешванд)-и изофа буда, ба маънои зарфият, курс ва мусоҳабат (ҳамроҳӣ), пайдарпай ва бисёрӣ ва гайра меояд. Дар забони арабӣ ҳарфи «ڏ» маънои онро ифода мекунад.

<sup>3</sup> Фатхулкадир. – Ч. 4. – С. 121; Раддулмӯхтор. – Ч. 4. – С. 627, 628.

<sup>4</sup> «Агар» ҳарф (пайвандак)-и шарти буда, ба маънои: Дар сурате ки, вақте ки, ба шарте ки ва гайра меояд. Дар забони арабӣ ба ҷои он ҳарфи «ڦ»-и шартия ба кор бурда мешавад.

<sup>5</sup> Раддулмӯхтор. – Ч. 4. – С. 628.

Агар фариштагон хоста бошанд, ту талоқ ва ё ба хост ва иродай мавчудоте вобаста созад, ки аслан ирода надоранд, ба монанди ҷамодот ва ҳайвонот, талоқ воқеъ намешавад.<sup>1</sup>

**ж)** Агар талокро ба хост ва иродай одамон: Мӯсо, Исо ва гайра вобаста созад, он тамлик ҳисоб мешавад – талоқ ба дасти онҳо супорида мешавад ва он ба маҷлиси илмашон маҳдуд мегардад. Агар дар он маҷлис талокро ирода карданд ва онро ба забон эълон намуданд, талоқ воқеъ мешавад. Пас аз тағири маҷлис ҳаққи ихтиёрашон ба поён мерасад ва дигар чизе анҷом дода наметавонанд.<sup>2</sup>

Аммо шарти событ шудани истисно он аст, ки онро ба иборай талоқ, савганд ва гайра пайваст намояд ва пас аз онҳо бефосила онро бигӯяд.

Дар истисно ва талоқ талаффузи онҳо ба забон шарт нест, балки онҳо бо китобат низ событ мешаванд. Агар талокро ба забон бигӯяд ва истисноро бефосила китобат намояд ва ё баръакс, талокро бинависад ва истисноро бефосила бо забон бигӯяд, дар ҳар ду сурат истисно саҳех аст ва талоқе воқеъ намешавад. Ҳатто агар пас аз китобати талоқ ва истисно лафзи истисноро кӯр кунад ҳам, он саҳех аст ва талоқе воқеъ намешавад.<sup>3</sup>

Истисно ҳамчунин ба ният ва донистани маънои ибора бастагӣ надорад, балки агар онро беирода ва ё бе дарки маънояш ба забон оварад ҳам, он саҳех мешавад ва талоқе воқеъ намешавад.

Вожай тамлик, танҷиз ва таълиқ дар корбурди фикҳӣ дар боби талоқ ба маънои зер меоянд:

**1. Тамлик** дар лугат ба маънои чизе ва ё ҳаққи тасаруф дар кореро ба мулки касе даровардан ва ё касеро момоник ва соҳиби чизе ва ё ҳаққе сохтан аст. Дар корбурди фикҳӣ дар боби талоқ бошад, он ба маънои талокро ба их-

<sup>1</sup> Фатхулқадир. – Ч. 4. – С. 121; Раддулмӯҳтор. – Ч. 4. – С. 622, 623.

<sup>2</sup> Фатхулқадир. – Ч. 4. – С. 121.

<sup>3</sup> Раддулмӯҳтор. – Ч. 4. – С. 619, 620.

тиёри шахси дигаре – чи зан бошад, чи дигар кас – vogу-  
заштан, яъне ҳаққи талоқро ба вай супоридан аст. Дар ин  
ҳолат ҳаққи тасарруф дар талоқ барои он шахс ба  
мачлиси илмаш маҳдуд мебошад, вай то замони пеш аз  
тағирии мачлисе, ки дар он аз он амр огоҳ гардидааст,  
ҳаққи тасарруф дар онро дорад ва ҳамин ки мачлис  
тағири ёфт, ҳаққаш ба поён мерасад.

**2. Таңқиз** дар лугат ба маъни анҷом додан, ба амал  
баровардан, анҷом бахшидан, такмил кардан, раво дош-  
тан, фавран таҳаққуқ бахшидан ва гайра меояд. Дар кор-  
бурди фикҳӣ дар боби талоқ ба маъни фавран ва бефоси-  
ла ба вуқӯй пайвастани талоқ аст.

**3. Таълиқ** дар лугат ба маъни оvezон кардан, бекор  
намудан, ба таъхир андохтан, ёддошт намудан, дар ҳошия  
ва поварақӣ қайд кардан ва гайра меояд. Он дар корбурди  
фикҳӣ дар боби талоқ ба маъни ба шарте ва коре ва ё за-  
моне вобаста кардани талоқ, яъне онро ба шарте  
мутааллиқ ва машрут сохтан аст. Дар ин сурат талоқ вакте  
воқеъ мешавад, ки шарт таҳаққуқ ёфта бошад.

### Фарқи талоқ аз фасҳ

Чудоӣ ва аз байн бурдани ақди никоҳ бар асоси му-  
қаррапоти шаръ ба ду сурат ба амал бароварда мешавад:  
а) чудоие, ки онро дар истилоҳи шаръӣ ва дар санадҳои  
хукуқӣ талоқ меноманд ва б) чудоие, ки онро фасҳ мегӯ-  
янд. Талоқ ва фасҳ дар аҳком ва пайомадҳои хукуқӣ дар се  
чиз аз яқдигар фарқ мекунанд:

**1. Дар моҳияти худ.** Фасҳ дар ҳақиқат он чудоист, ки  
ақд дар он ё ба сабаби аз байн рафтани ҳиллияти маҳал ва  
ё пас аз ба даст овардани ҳаққи тасмимгирӣ аз асос бекор  
мегардад. Ҳиллияти маҳал ё ба таври абадӣ аз байн мера-  
вад ва салоҳияти он барои ақд дигар боқӣ намемонад ва ё  
муваққатан аз байн меравад ва пас аз бартараф гардидасти  
монеа боз ба ҳоли пешини худ бармегардад.

Аммо талоқ бошад, он чудоиे аст, ки дар он ба қарордод ва ақди никоҳ хотима дода мешавад, вале на ҳиллияти маҳал дар он зоил мегардад ва на пайвандҳои заношавҳарӣ (дар гайрисеталока) то поёни муддати идда комилан аз байн мераванд.. Ҳиллияти маҳал бошад, дар талоқ пас аз се талоқ аз байн меравад.

**2. Дар сабабҳо.** Фасҳ бар асари пеш омадани ҳолатҳо сурат мегирад, ки бо моҳияти ақди никоҳ ва ҳадафи издивоҷ дар тазод қарор доранд ва ё бар асари ҳолатҳо, ки ҳамзамон бо фароҳам омадани шартҳои лузуми ақд ба вучуд меоянд ва лузуми онро аз байн мебаранд. Ҷараён гирифтани алоқаи ҷинсӣ дар байнни мард ва модар ва ё духтари зан ва ё дар байнни зан ва падар ва ё писари мард дар байнни мард ва зан ҳурмати мусоҳаратро ба вучуд меоварад ва он зан ба таври абадӣ барояш ҳаром мегардад. Дар ин ҳолат ҳиллияти маҳал ба таври абадӣ аз байн меравад.

Муртад гардидани зан ё аз қабули ислом ибо кардани вай низ ҳиллияти маҳалро барои ақди никоҳ аз байн мебарад ва он бар хилофи исмати издивоҷ бо марди мусалмон аст. Дар ин сурат ҳиллияти маҳал муваққатан аз байн меравад.

Агар пас аз расидан ба синни балогат яке аз онҳо ҷудоиро ихтиёр намояд ва ё валӣ ва сарпарости зан, ки ба нокуфв ва ё бо камтар аз маҳри мисл ба кассе издивоҷ карда, ҷудоии ўро талаб кунад, ақд, ки ба иҷозати онҳо мавқуф буд, фасҳ мегардад. Зоро он ҳолат шарти лузумро дар он ақд бекор менамояд.

Талоқ бошад, пас аз ақди саҳех сурат мегирад ва он ҳаққи мард аст ва дар он ҳеч ҳолате, ки бар хилофи моҳияти ақди никоҳ бошад ва ё фуқдони шароити лузуми ақд ҷой надорад.

**3. Дар осори бавучудомада аз онҳо.** Фасҳ аз нисоби талоқ ҷизеро кам намесозад, вале дар талоқ бошад, адади он бо ҳар талоқе кам мегардад. Нисобе, ки шариат барои талоқ муайян кардааст, се талоқ аст.

Дар иддаи чудоӣ аз фасҳ талоқи дигар воқеъ намешавад, яъне талоқ ба фасҳ пайваст намешавад. Вале талоқ дар муддати идда аз он навъ чудоие, ки талоқ ба шумор меравад, ғайр аз чудоӣ дар лиъон, ба талоқи қаблӣ пайваст мешавад.<sup>1</sup> Зоро дар муддати идда аз талоқ ҳанӯз қисмате аз аҳкоми издивоҷ ва пайвандҳои заношавҳарӣ боқӣ ҳастанд.

Дар талоқи пеш аз духул нисфи маҳри мусаммо ва дар сурати муайян набудани маҳр мутъа (тӯхфа)-е барои зан пешбинӣ шудааст, вале агар пеш аз духул фасҳ сурат гирад, зан чизе ҳақбар намегардад.

Дар ҳар мавриде, ки чудоӣ ба сабаби зан ба амал ояд, он фасҳ ба шумор меравад ва он суратҳои зеринро шомил аст:

**1.** Ҷудоие, ки аз сӯи додгоҳ (қозӣ) дар миёни зану шавҳар ба сабаби напазирифтани зан исломро пас аз ислом овардани шавҳари мушрик ва бединаш сурат мегирад, фасҳ ба шумор меравад. Зоро зани мушрика ва бедин, вакте пас аз исломи шавҳарааш бар қуфр исрор биварзад, дигар салоҳияти издивоҷ бо марди мусалмонро надорад, яъне маҳаллияти ақд ба сабаби қуфр аз байн меравад.

Аммо агар зан ислом оварда бошад ва мард аз қабули он ибо варзад, дар он сурат низ додгоҳ онҳоро аз ҳам чудо месозад, вале он чудоӣ дар назди имом Абӯҳанифа (рҳ) ва имом Муҳаммад (рҳ) талоқ ба шумор меравад.

**2.** Ҷудоӣ ба сабаби муртад гардидан яке аз онҳо.

**3.** Ҷудоӣ ба сабаби хиёри булуғи писар ва духтари хурдсол. Вакте писар ва ё духтари хурдсолро пеш аз синни балоғат ғайр аз падар ва ҷад (бобӣ) яке дигар аз сарпарастонаш ба никоҳ бароварда бошад, онҳо вакте ба балоғат расиданд, ихтиёр доранд, ки он ақдро танғиз намоянд ва ё ба он эътиroz қунанд. Агар ҷудоиро ихтиёр намоянд, бо ҳукми додгоҳ (қозӣ) аз ҳам ҷудо соҳта мешаванд ва ҷудоии онҳо дар ин сурат фасҳ ба шумор меравад.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Раддулмӯҳтор. – Ҷ. 4. – С. 176.

<sup>2</sup> Фатхулқадир. – Ҷ. 3. – С. 269.

Аммо агар зан ба сабаби маҷбуб, иннин, ҳасй (ахта) ва ё хунсо будани мард ҷудоиро талаб намояд, онҳоро низ қозӣ аз ҳам ҷудо месозад, вале он талоқ ба шумор меравад. Зеро он ба сабаби мард пеш омадааст.<sup>1</sup>

**4.** Ҷудоие, ки ба сабаби ба нокуфв ба шавҳар баромадани зан ва ё дар натиҷаи нуқсони маҳр бо талаби падара ва ё яке аз сарпарастони вай сурат мегирад, он низ, ба мисли ҳиёри булуг, фасх ба шумор меравад ва бояд ба василаи додгоҳ ба ичро бароварда шавад.

**5.** Ҷудоӣ ба сабаби табоюни дорайн ва ҳиёри итқ низ фасх ба шумор меравад, вале ҳиёри итқ ба судури ҳукм аз сӯи додгоҳ ниёзе надорад.<sup>2</sup>

Дигар навъҳои ҷудоие, ки аз ҷониби мард ва ё ба сабаби вай ба амал меоянд, ҳама талоқ ба ҳисоб мераванд. Ҳуль яке аз ин навъ ҷудоихо буда, талоқ ба шумор меравад, на фасх.

Ҷудоихо дар ин боб умуман ба сездаҳ навъ тақсим мешаванд, ки ҳафт навъи онҳо ба судури ҳукми додгоҳ ниёз доранд ва шаш навъи дигараш ба он ниёз надоранд. Он ҳафт навъе, ки ба судури ҳукми додгоҳ ниёз доранд, иборатанд аз:

1. Ҷудоӣ ба сабаби ҳиёри булуг,<sup>3</sup> 2. ба сабаби нокуфв будани мард, 3. ба сабаби нуқсони маҳр,<sup>4</sup> 4 ба сабаби ибои шавҳар аз қабули ислом, 5. ба сабаби лиъон, 6. ба сабаби

<sup>1</sup> Ҳамон сарчашма. – Ҷ. 3. – С. 269.

<sup>2</sup> Ҳамон сарчашма. – Ҷ. 3. – С. 269, 270.

<sup>3</sup> Дар ҳиёри булуг писар ва ё духтар вақте ҳаққи эътиroz дорад, ки ўро сарпарasti дигаре гайр аз падар ва бобӣ пеш аз синни балогат ба никоҳ бароварда бошад. Аммо дар сурате, ки онҳоро падар ва ё бобӣ ба никоҳ бароварда бошад, онҳо пас аз булуг дигар ҳаққи эътиrozе надоранд ва ҳамон ақди қаблӣ саҳҳҳ аст.

<sup>4</sup> Дар сурати дуюм ва сеюм, вақте зан бе иҷозати валий ба нокуфв ва ё ба маҳри каме ба шавҳар баромада бошад, валий ва сарпарasti вай ҳаққи эътиroz ва ба воситай додгоҳ ҷудо соҳтани ўро дорад. Аммо вақте кор бо ҳамоҳангӣ ва иҷозати валии зан сурат гирифта бошад, дигар чое барои эътиroz ва фасхи никоҳ бοқӣ намемонад.

вучуди доштани айбҳои ҷаб(б), унна ва хисо дар мард ва 7. чудой ба сабаби ибои зан аз қабули ислом.

Аз ин ҳафт навъ чудой се навъи аввалаш фасх ва се навъи охир – чудой ба сабаби ибои шавҳар аз қабули ислом, ба сабаби лиъон ва ба сабаби вучуди айбҳо дар мард – талоқ ба шумор мераванд.<sup>1</sup>

Чудой ба сабаби ибои зан аз қабули ислом пас аз ислом оварданӣ мард ба иттифоқи ҳамаи имомон фасх ба шумор меравад.<sup>2</sup>

Он шаш навъе, ки ба судури ҳукми додгоҳ ниёзе на-доранд, иборатанд аз:

1. Чудой ба сабаби хиёри итқ, 2. ба сабаби аз дин баргаштани яке аз завҷайн, 3. ба сабаби табоюни дорайн, 4. ба сабаби молик гардиданӣ яке аз онҳо дигараашро, 5. дар ни-коҳи фосид ва 6. чудой ба сабаби вуқӯйи ийло.<sup>3</sup>

Аз ин шаш навъ чудой панҷ навъи он фасх ва як на-въаш – чудой дар ийло – талоқ ба шумор меравад.

Чудои ба сабаби ҳулъ низ дар назди ҷумҳури мазоҳи-би аҳли суннат гайр аз ҳанбалиҳо талоқ ба ҳисоб меояд. Чудой ба сабаби хиёри ифоқа аз ҷунун, агар сарпаристи дигаре гайр аз падар, бобӣ ва писар дар вақти беҳушӣ яке аз онҳоро ба никоҳ бароварда бошад, дар назди бузурго-ни ҳанафӣ фасх ба шумор меравад.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Фатхулқадир. – Ҷ. 3. – С. 269; Раддулмӯҳтор. – Ҷ. 4. – С. 176.

<sup>2</sup> Раддулмӯҳтор. – Ҷ. 4. – С. 176: Алғиқху-л-исломӣ ва адиллатуху. – Ҷ. 7. – С. 342.

Бояд қайд кард, ки ин ҳукм дар бораи кофири ҳарбӣ аст. Дар бораи кофири зиммӣ бошад, ҳамон гуна ки дар Рад (Ҷ. 4. – С. 176) омадааст, агар зан пас аз исломи мард аз қабули он ибо варзад, никоҳи онҳо ба ҳоли ҳуд бокӣ мемонад.

<sup>3</sup> Зайнуддин ибни Иброҳим ибни Муҳаммад маъруф ба Ибни Ну-ҷайми Ҳанафӣ, Албахру-р-роиқ, шарҳи Канзу-д-дақоиқ. – Ҷ. 3. – С. 175. - Бейрут.

<sup>4</sup> Алғиқху-л-исломӣ ва адиллатуху. – Ҷ. 7. – С. 342.

## Синни балогат

Булуг ва ё балогат дар истилохи фиқхӣ ва дар асноди ҳуқуқӣ ба маънои расидан ба поёни синни хурдсолӣ ва оғози марҳалаи соҳибҳуқуқӣ аст. Он дар назди фақеҳон бо панҷ чиз ва ё аломат собит мешавад, ки се чизи он дар миёни духтарону писарон муштарак мебошанд ва ду аломати он танҳо ба занон хосанд: а) эҳтилом шудан, б) рӯидани мӯи зери ноф, в) ҳайз дидан, г) ҳомила шудан ва д) ба синни балогат расидан.

Ҳайз дидан ва ё ҳомила шудани духтарон аломати ба балогат расидани онҳо мебошад ва дар ин амр дар байни фақеҳон ихтилофи назар вучуд надорад. Эҳтилом шудан низ яке аз аломатҳои дигари ба балогат расидани ҷавонони дар синни рушд – духтар ва писар ҳар ду –мебошад ва дар он низ ҳеч гуна ихтилофи фиқхие вучуд надорад.

Аммо дар бораи рӯидани мӯи зери ноф, ки оё бо он ба балогат расидани шахс собит мешавад ё не, дар миёни фуқаҳои уммат ихтилофи назар вучуд дорад. Ба қавли имом Молик (рҳ), имом Аҳмад (рҳ) ва дар як қавл аз имом Шофеъӣ (рҳ) он аломати булуг ба шумор меравад, вале дар назди имом Абӯҳанифа (рҳ) бо он шаръян чизе событ на-мешавад, яъне он аломати ба балогат расидани навҷавон ба шумор намеравад.

Вақте ҳеч қадоме аз ҷаҳор аломати событсозандай ҳукми балогат: а) эҳтилом шудан, б) ҳайз дидан, в) ҳомила гардидан ва г) рӯидани мӯи зери ноф (дар назди ҷумҳури имомон гайр аз Абӯҳанифа (рҳ)) дар шахс дидашавад, он гоҳ ҳукми балогати ӯ аз назари синну сол муайян сохта мешавад.

Синни балогат барои духтару писар дар назди имом Молик (рҳ), имом Абӯҳанифа (рҳ) ва дигар фақеҳон ҳабдаҳсолагӣ мебошад ва дар ривояти машҳур аз Абӯҳанифа (рҳ) нуздаҳсолагӣ аст. Дар назди имом Авзоъӣ (рҳ), имом Шофеъӣ (рҳ) ва имом Аҳмад (рҳ) бошад, балогат барои

хар ду чинс дар синни понздаҳсолагӣ собит мешавад. Зеро расули Худо (с) Абдуллоҳ ибни Умарро барои иштирок дар ҷиҳод дар ҷанги Ҳандақ дар синни понздаҳсолагӣ иҷозат дод, дар ҳоле ки ӯро дар ҷанги Ӯхуд (як сол пеш), ки ҳанӯз ҷаҳордаҳсола буд, иҷозат надод.<sup>1</sup>

Балогат дар назди Имомайн (имом Абӯюсуф (рҳ) ва имом Муҳаммад (рҳ)) ва дар як қавле аз имом Абӯҳанифа (рҳ) барои духтару писар ҳар ду дар синни понздаҳсолагӣ собит мешавад ва дар мазҳаб фатво ба қавли онҳост.<sup>2</sup>

Шоёни зикр аст, ки бар асоси назароти машоихи мазҳаб барои зарфи умумии балогат марҳалаи синнусолие муайян шудааст, ки марзи поёни он барои писар синни дувоздаҳсолагӣ ва барои духтар нӯҳсолагӣ ва марзи болои он барои писар синни ҳаждаҳсолагӣ ва барои духтар ҳабдаҳсолагӣ ба шумор меравад. Ба ин маъно, ки балогат ба таври умумӣ метавонад дар писарон аз синни дувоздаҳсолагӣ ва дар духтарон аз синни нӯҳсолагӣ шурӯй гардад ва дар баъзе афрод давраи қабл аз булуг то синни ҳабдаҳ ва ҳаждаҳ идома ёбад.<sup>3</sup>

Зеро бар асоси минтақаҳои ҷуғрофӣ, шароити иҷтимоӣ ва ҳамчунин ҳусусиятҳои фардӣ ва физиологии ашҳоси гуногун давраи расиш ва синну соли балогат дар ҳар шахсе аз шаҳси дигар фарқ мекунад. Бо таваҷҷӯҳ ба ин тафовутҳо фақеҳони киром барои марҳалаи умумии синну соли балогат зарфи замониеро бо таъинини ҳадди поёниӣ ва болоии он дар назар гирифтаанд.

Аз он ҷо, ки ҷинси зан нисбат ба мард тезтар ба балогат мерасад, синни умумии балогат барои духтарон дар ҳадди поёниӣ се сол ва дар ҳадди болоӣ як сол пештар нисбат ба синни умумии балогат барои писарон пешбинӣ шудааст.

<sup>1</sup> Ваҳба Зухайлӣ, Тафсири Алмунир. – Ҷ. 2. – С. 590.

<sup>2</sup> Ҳидояи шариф. – Ҷ. 6. – С. 451; Фатхулқадир. – Ҷ. 9. – С. 276; Раддулмӯҳтор. – Ҷ. 9. – С. 260.

<sup>3</sup> Ҳидояи шариф. – Ҷ. 6. – С. 452.

## Синни тамйиз – рушди фикрӣ пеш аз балогат

Ногуфта намонад, ки шинохтани синни тамйиз низ, ки марҳалаи пеш аз балогатро фаро мегирад, дорои аҳамият аст ва шаръян баъзе аҳком ва масъулиятҳо дар он марҳала ба инсон тааллуқ мегиранд.

Тамйиз дар лугат ба маънои ҷудо кардан, фарқ гузаштан, ташхис намудан, бозшинохтан ва гайра аст ва дар истилоҳи фиқҳӣ ба маънои рушди нерӯи зеҳнӣ ва ташаккули қобилияти ақлии наврас дар давраи пеш аз синни балогат аст. Зоро қобилияти зеҳнӣ, фаросат, шуур ва не-рӯи басират дар баъзе наврасон хеле барвақт рушд мекунад ва қабл аз расидан ба синни балогат боаклу фаросат мегарданд. Ин синну солро синни тамйиз ва бачаҳо ва ё қӯдакони бофаросатро дар ин синну сол мумайизиз мегӯянд.

Маҷмаи фиқҳи исломӣ дар нишасти давраи ҳаждаҳуми худ, ки дар таърихи 24-29 моҳи чимодалоҳири соли 1428 ҳичрӣ мувоғиқ ба 9-14 моҳи июли соли 2007 дар шаҳри Бутрочояи кишвари Малайзия баргузор гардид, пас аз баррасии масъалаи муайян соҳтани синни булуг ва таъсири он дар боби таклиф дар таъйини синни тамйиз ва синни балогат қарори зеринро ба тасвиб расонд:

**1. Синни тамйиз, ки марҳалаи пеш аз булуғро дар бар мегирад, аз ҳафтсолагӣ шурӯъ мешавад ва тасарруфоти касе, ки ба синни тамйиз нарасида бошад, шаръян эътибор надоранд.** Аммо тасарруфоти молии қӯдаки мумайизиз ба се қисм ҷудо мешаванд: а) тасарруфоте, ки фоидай соғ биоваранд, ин тасарруфоти вай саҳех ва ноғиз ҳастанд, б) тасарруфоте, ки ба нағъу зарар омехта бошанд, ин тасарруфоташ ба иҷозати валий ва сарпарасташ мавқуф мебошанд ва в) сеюм он тасарруфоте ҳастанд, ки зарари маҳз дошта бошанд, ин қисм тасарруфоташ шаръян эътиборе надоранд.

**2.** Бо таваҷҷӯҳ ба ин ки расиш (булуг) ба рушди чисмонӣ ва расидани шахс ба марҳалай синну солие иртибот дорад, ки дар он нерӯи зеҳнӣ ва қобилияти идроқаш ба камол мерасад, пас булуғи табиӣ дар масоили таклиф ба ибодатҳо ё бо зуҳури нишонаҳое, ки ба он далолат мекунанд ва ё бо рушди синну солӣ сабит мешавад, ки он бо пур шудани понздаҳсолагӣ аст. Аммо дар боби тасарру-фоти молӣ ва (субути аҳқоми) ҷиной валии амр синни муносиберо барои булуг муайян менамояд.

**3.** Ба ичро баровардани ҷазои ҳад ва ё қисос бар ноболиг ҷоиз нест, vale таъдиг ва таъзири ӯ бо ҷазоҳое, ки ба марҳалай синну солиаш муносиб бошанд, ҷоиз аст.

**4.** Аз ноболиг ҷавобгарии молӣ, ба монанди замонати талафдодаҳо ва пардохти диятҳо, ҳамон гуна ки дар шаръ муқаррар гардидааст, ба ҳеч ваҷҳ сокит намешаванд.<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Қарорҳо ва тавсияҳои Мачмаи фиқҳи исломӣ, қарори рақами 167 (6/18). – Нусхай электронний он дар мактабаи шомила; Алфиқҳу-лисломӣ ва адиллатуҳу. – Ҷ. 8. – С. 794, 795.

## *Фасли панчум*

### И Й Л О

Ийло дар луғат ба маъни *савганд ёд кардан* аст ва дар истилоҳи шаръ ба маъни савганд ёд кардан барои тарки наздикӣ ва ҳамбистарӣ бо зани худ ба муддати чаҳор моҳ ё бештар аз он мебошад.

Мавзӯи ийло бо ин ояти карима событ шудааст:

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نَسَاءِهِمْ تَرْكُصُ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٌ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الظَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

«Барои онҳое, ки (аз наздикӣ) бо занони худ савганд меҳӯранд, чор моҳ интизор қашидан аст. Агар (дар ин муддат ба ҳамзистӣ бо занони худ) бозгаштанд, пас (бидонанд, ки) Худо омурзандай меҳрубон аст. Вале агар (бо ин савганди худ) азми талоқ намоянд, пас (бидонанд, ки) Худо шунавову доно аст».<sup>1</sup>

Бар асоси иршоди ин ояти карима шахсе аз наздикӣ бо ҳамсари худ савганд хӯрад, бояд сарнавишти ўро дар муддати чор моҳ муайян намояд: ё бояд аз савгандаш боз гардад ва ҳаққи ҳамбистарӣ бо ҳамсараашро ба ҷой оварад ва ё ўро талоқ намояд. Агар дар ин муддат ба ҳаёти якҷоя бо вай бозгардад, никоҳ ва зиндагонии онҳо ба ҳамон ҳолати қаблӣ идома мейёбад ва барои шикастани савгандаш каффорате бар вай воҷиб мегардад.

Вале агар бо ин кораш қасди талоқи ҳамсараашро дошта бошад, Худованд сарнавишти ўро муайян намудааст. Вай пас аз гузашти чор моҳ худ ба худ талоқ мегардад ва талоқ дар ин маврид талоқи боин мебошад.

<sup>1</sup> Сураи Бақара, 2: 226, 227.

Хукми ийло дар маҷмӯаи қонунгузории исломӣ аслан барои химояи занон аз зулму ситам, муносибатҳои зӯроварона ва бадрафтории шавҳаронашон ба вучуд омадааст.

Дар даврони ҷоҳилията дар миёни мардуми араб расму оини золимонаи иҷтимоиे нисбат ба қишири занон ривоҷ дошт. Агар марде ҳамсарашро бад медиҳд, бо мақсади озор додани вай аз наздикий бо ў савганд меҳӯрд ва муддатҳои дарозе – як солу ду сол на бо вай наздикий мекард ва на мегузошт ба хонаи падараш баргардад ва сарнавишти наверо дар пеш гирад ва на бо вай муносибати нек мекард.

Ислом барои химояи занон ҳукми ийлоро пешбинӣ намуд ва ин ҷаври иҷтимоиро аз сари онҳо дур соҳт ва онро ба унвони мӯҷозоте барои чунин мардон ба роҳ монд ва бо ҳамин Худованд нохушнудии худро аз рафтори чунин одамоне эълон намуд.

**1.** Барои ийло низ ба монанди талоқ лафзҳои сарҳои виноя вучуд дорад ва он бо ибораҳои далолаткунанда бар муваққат ва ё ҳамешагӣ ифода мешавад.

– Бинобар ин, вакте шахсе ба ҳамсари худ бигӯяд: «*Ба Ҳудо қасам ҷаҳор мөҳ бо ту наздикий намекунам*», инро ийло меноманд. Агар дар муддати ҷаҳор мөҳ бо ў наздикий кунад, ҳонис (савгандшикаста) мешавад ва бояд каффорати (товон) шикастани қасамашро бидихад. Агар дар муддати ҷаҳор мөҳ бо занаш наздикий нақунад, бо гузаштани он ҷаҳор мөҳ занаш як талоқи боин мешавад. Дар ин сурат агар ба идомаи зиндагии заношавҳарӣ алоқаманд бoshанд, он бояд бо ақди нав сурат бигирад.

– Шахсе савганд ёд кунад, ки ҳаргиз бо зани худ наздикий намекунад, ийлои ҳамешагӣ собит мешавад ва он то ба поён расидани як давраи комили ҳаққи талоқ идома мейёбад. Пас аз талоқи сеюм ва ба шавҳари дигар баромадани зан, агар дар миёни онҳо бозгаште сурат гирад, он ийло дигар дар ҳаққи онҳо ҷорӣ намегардад.

Пас ба шарте пеш аз гузаштани ҷаҳор мөҳ бо ҳамсараш наздикий кунад, бар вай каффорати шикастани қасам

вочиб мешавад. Агар дар муддати чаҳор моҳ наздикie сурат нагирифт, ийло мегардад, яъне як талоқи боин воқеъ мегардад.

Дар сурате ки ба дубора барқарор намудани ҳаёти заношавҳарӣ розӣ шуданд ва ақди тоза дар миёни онҳо анҷом гирифт, агар дар ин ҳол низ пеш аз гузаштани чаҳор моҳ бо ҳамсара什 наздикӣ (ҳамхобагӣ) намояд, каффорати шикастани қасам бар вай вочиб мегардад ва агар пас аз ақд то чаҳор моҳи дигар бо вай наздикӣ нанамояд, боз ийло воқеъ мешавад. Агар мартабаи сеюм ақд анҷом гирифт, бар ҳамин минвол (равиш) аст.

Дар сурате ки дигар ҳозир нашаванд, пас аз ин чанд навбат бо ҳам ақд банданд ва зан бо марди дигаре ба шавҳар барояд, агар шавҳари баъдӣ вайро талоқ намояд ва бо шавҳари якум ақд барқарор намоянд, ҳамин ки бо вай наздикӣ кард, бояд каффорат бидиҳад, зоро савгандаш ҳамешагӣ буда ва агар то чаҳор моҳ наздикie сурат нагирифт, дигар ийло воқеъ намешавад, зоро ақд таҷдид (нав) шудааст.

**2.** Ийло вакте событ мешавад, ки шахси савгандҳӯранда барои он муддати чор моҳ ва ё бештар аз онро дар назар бигирад, дар камтар аз он ийло событ намешавад.

– Шахсе барои камтар аз чаҳор моҳ савганд ёд кунад, ки бо зани худ наздикӣ намекунад, он ийло ба шумор намеравад. Яъне агар дар муддати муайяннамудааш бо вай ҳамхобагӣ намояд, каффорати шикастани қасам бар вай вочиб мешавад. Вале агар муддате, ки камтар аз чаҳор моҳ аст, гузарад ва мард бо ҳамсара什 наздикӣ нанамояд, ийло воқеъ намешавад.

**3.** Ийло вакте событ мешавад, ки зан дар қайди никоҳи вай бошад ва ё дар иддаи талоқи раҷъӣ ба сар барад.

– Шахсе ҳамсари худро талоқи боин намояд ва баъд аз он ийло кунад, яъне аз наздикӣ бо ў савганд ёд намояд, ийло событ намешавад. Бинобар ин, агар пас аз сурат гирифтани никоҳи нав бо вай наздикӣ намояд, каффорати шикастани қасам бар вай лозим мешавад ва ийло событ

намегардад.

– Касе ҳамсари худро талоқи раҷъӣ ва баъд аз он ийло намояд, ийло собит мешавад. Дар сурате аз талоқи худ ручӯъ кард ва то гузаштани чаҳор моҳ ба ҳамсарааш ҳамхобагӣ анҷом надод, талоқи боин воқеъ мешавад. Агар пас аз ручӯъ дар муддати ийло наздикий намояд, бояд каффорати шикастани қасамашро бипардозад.

– Шахсе ба ҳамсари худ бигӯяд: «*Агар бо ту наздикий намоям, талоқӣ*» бо ин гуфта ийло собит мешавад. Агар бо занаш наздикий намояд, талоқи раҷъӣ воқеъ ва каффорати қасам воқиб мешавад. Агар дар ин муддат наздикий нанамояд, ийло собит гашта, талоқи боин воқеъ мешавад.

**4.** Ийло аслан бо савганд ба яке аз номҳо ва ё сифатҳои Худо собит мешавад, vale агар ба корҳое савганд ёд шавад, ки дар онҳо навъе машаққат барои шахс вучуд дошта бошад, ийло бо онҳо низ событ мешавад.

– Шахсе ба ҳамсари худ бигӯяд: «*Агар бо ту наздикий намоям, ҳаҷчи хонаи Каъба бар ман лозим буд*» ё як моҳ рӯза ё хайр намудани чанд миқдор пул ё қурбонӣ кардан, бо тамоми ин гуфтаҳо ийло событ мешавад.

– Шахсе ба ҳамсари худ гуфт: «*Ту бар ман ҳаромӣ*», маҳкамаи (додгоҳ) шаръ бояд ўро аз нияташ бипурсад. Агар гуфт: Қасди дурӯғ гуфтанро доштам, гуфтаи вай дурӯғ ба шумор рафта, ҳеч чизе воқеъ намешавад. Аммо агар гуфт: Қасдам талоқ буд, як талоқи боин воқеъ мешавад. Агар нияти се талокро дошта бошад, се талоқ воқеъ мешавад.

Агар гӯяд иродай зихорро доштам, зихор бошад ва агар гӯяд иродай ҳаром буданро доштам ё ҳеч ироде на-доштам, ин гуфта қасам (ийло) аст. Дар сурате ки пеш аз гузашти чаҳор моҳ, бо занаш наздикий намояд, каффорати қасам бар вай воқиб мегардад, vale агар наздикий нанамояд, бо гузаштани чаҳор моҳ як талоқи боин воқеъ мешавад.

– Дар китоби «Фатовои шомӣ» баён шудааст, ки агар шахсе бе ҳеч нияте ба ҳамсари худ бигӯяд: «Ту бар ман ҳаромӣ», як талоқи боин воқеъ мешавад, зеро дар урфи мардум ин калима барои талоқ ба кор бурда мешавад.

## Хулъ

**Хулъ** дар истилоҳи фиқҳӣ ба маъни поён баҳшидан ба ҳукми робитаҳои заношавҳарӣ дар ивази моле мебошад, ки зан ба шавҳар медиҳад.

Вақте дар миёни зану шавҳар зиндагии мусолиматомез номумкин гашт, сафову самимияти зиндагӣ дар канори ҳам бοқӣ намонд ва ҷои онро бими ба зери по рафтани ҳукуқҳои шаръӣ фаро гирифт, вале бо вучуди ин ҳама, шавҳар ҳозир (омода) набошад занашро талоқ намояд, зан метавонад маблаге ба шавҳарааш бипардозад ва ё агар маҳри худро дарёфт (қабз) накарда бошад, онро ба шавҳарааш бибахшад ва шавҳар дар ивази он ўро талоқ намояд. Анҷом гирифтани кор ба ин суратро хулъ меноманд, яъне зан ба василаи он маблағ реسمони қайди заношӯиро аз гарданаш берун меоварад.

Хуль аслан вақте сурат мегирад, ки носозгорӣ аз ҷо ниби зан бошад. Ба ин маъно, ки зан бо сабабе шавҳараашро бад бинад ва идомаи зиндагиро бо ў наҳоҳад ва ё худро аз бадрафторӣ ва ҷавру ситами шавҳарааш халос кардан хоҳад, роҳи дастёбӣ ба он хуль ва мусолиҳаи молӣ мебошад.

Дини ислом дар маҷмӯаи қонунгузории хонаводагии худ ин ҷанбаи ҳаёти муштараки марду занро низ зери пӯшиши аҳқоми худ қарор додааст ва нагузоштааст, ки зан бо вучуди кароҳияте, ки нисбат ба шавҳарааш дорад, то поёни умр бисӯзад ва ё як умр ба бадрафторӣ ва муносибати бади шавҳарааш тоб оварад, балки пас аз бетаъсир мондани тамоми чораҳои ислоҳӣ ба вай ҳақ додааст, ки худро аз тариқи хуль аз он вазъ бираҳонад.

Аз сўи дигар, он маблағ дар ивази он ранчҳо ва заҳамоте мебошад, ки мард дар бинои хонавода мутаҳаммил гаштааст.

Бар ҳамин асос, ислом дар баробари ҳаққи талоқ, ки аз ҷумлаи салоҳиятҳои мард мебошад, асли ҳулъро поягузорӣ намуда ва онро дар ҳавзай салоҳиятҳои зан қарор додааст. Ба ҳар сурат, қабул шудани пешниҳоди зан аз ҷониби мард барои дуруст гардидани ҳуль шарт дониста шудааст.

Асли ҳуқуқии ҳуль бо китоби Худо событ шудааст. Куръони карим мефармояд:

فَإِنْ حَفْتُمْ أَلَا يُقْبِلَهُ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ

«Агар аз он ҳавф дошта бошед, ки онҳо (зану шавҳар) ҳудуд (ва ахком)-и Худоро (дар миёни худ) барпо намедоранд, пас дар он чи зан (барои ҷудоӣ аз шавҳараш) ба вай пардоҳт намояд, бар онҳо гуноҳе нест».<sup>1</sup>

Ривоят шудааст, ки: «Ҳамсари Собит ибни Қайс ба расули Худо (с) гуфт: Эй расули Худо (с), ман дар дину ахлоқи шавҳарам ҳеч айб ва норасоие надидаам, аммо намехоҳам пас аз мусалмон шудан бори дигар ба қуфр баргардам, (яъне ўро дӯст намедорам ва намехоҳам бо вай зиндагӣ қунам). Расули Худо (с) фармууд: *Оё метавонӣ он бодеро, ки (ба унвони маҳр) ба ту дода буд, ба ў бозгардонӣ?* Гуфт: Оре, (эй расули Худо (с)). Расули Худо (с) (он гоҳ ба Собит ибни Қайс) фармууд: *Бодатро бигир ва ўро як талоқ кун!*<sup>2</sup>

Ҳуль барои зан мубодилаи молие ба шумор мервад, ки дар ивази он ҳалосии худро аз қайди никоҳи шавҳараш ба даст меоварад. Барои дуруст гардидани ҳуль ҳамон шартҳое, ки барои шахси талоқдиҳанда зарурат доштанд, ба эътибор гирифта мешаванд. ба ин маъно, ки ҳулькунанда бояд оқили болиг ва бедор бошад. Аз қӯдак, девона

<sup>1</sup> Сураи Бакара, 2: 229.

<sup>2</sup> Саҳехи Бухорӣ, 5273, 5274, 5275, 5276, 5277; Сунани Насойӣ, 3463.

ва шахси хобида хуль саҳех намешавад.

Ҳамчунин, барои ба расмият даромадани хуль калимаҳои маҳсусе ба кор бурда мешвад, ки дар назди машоихи ҳанафӣ аз панҷ лафз иборат мебошанд: а) Туро хуль намудам (холаътуки), б) туро аз худ чудо соҳтам (боянтуки), в) аз ту безорӣ (ва чудоӣ) гузидам (бораътуки), г) аз ту чудо шудам (форақтуки) ва д) туро ба ивази фалон маблағ талоқ намудам (таллақтуки ъало казо).

Зане ба шавҳари худ бигӯяд: «Худро дар ивази маҳри худ хуль намудам» ва мард пас аз тарки он маҷлис ҷавоби мусбат дихад, хуль дуруст намегардад, зеро хуль вобаста ба маҷлис аст. Ҳамин тавр, агар мард ба занӣ худ гуфт: «Туро дар ивази маҳрат хуль намудам» ва зан пас аз он маҷлис қабул кард, хуль воқеъ намешавад.

Хуль ҳамон гуна ки дар ивази маблаги молӣ дуруст мешавад, дар ивази гузашт аз ҳуқуқҳо ва имтиёзоти зан бар шавҳараш ҷоиз мешавад.<sup>1</sup>

Дар сурате ки мард ба занӣ худ гуфт: «Туро хуль кардам» ва зан ҳам дар ҷавоб гуфт: «Қабул кардам» ва сухане аз маблағ ба миён наомад, хуль воқеъ мешавад ва тамоми ҳуқуқ ва имтиёзоте, ки зан бар зиммаи шавҳари худ дорад, ба истиснои (гайри) нафақа дар айёми иддai шаръӣ ва ҷои зист дар он рӯзҳо, дигар ҳама дар ивази хуль қарор мегиранд ва ҳама соқит мегарданд. Агар дар ҷараёни хуль зан аз ин ду ҷиз ҳам: а) нафақа дар муддати идда ва б) ҷои зист дар он муддат сарфи назар намояд, онҳо низ соқит мегарданд.

Қонуни ахволи шаҳсии Сурия дар ин бора ба мазҳаби имом Абӯҳанифа (рҳ) истинод намуда, дар моддаи 98 ва 99 мефармояд:

**Моддаи 98:** Вақте хуль дар ивази моле гайр аз маҳр сурат бигирад, адои он (бар зан) лозим мегардад ва тамоми

<sup>1</sup> Дар ин ҷо манзур аз ҳуқуқҳо он ҳуқуқҳое мебошад, ки ба мавзӯи заношавҳарии онҳо бармегарданд, на қарзҳо, амонатҳо, молҳои тичоратӣ ва гайра, ки ба ин мавзӯъ тааллуке надоранд.

хукуқҳо, ба монанди маҳр ва нафақаи заношавҳарӣ аз зиммаи онҳо соқит мешаванд.

**Моддаи 99:** Вақте хулъкунандаҳо дар рафти хуль аз чизе (мол ва ивази хуль) ном набаранд ҳам, (хуль саҳҳ мешавад ва) хукуқҳои ҳамдигар, ба монанди маҳр ва нафақаи заношавҳарӣ, аз зиммаи онҳо соқит мешаванд.<sup>1</sup>

Дар сурате мард ба зани худ бигӯяд: «*Туро дар ивази масалан, ҳазор сӯм хуль намудам*» ва зан ҳам қабул кард, маблағи муайяншуда бар вай воҷиб мегардад. Агар зан қаблан маҳри худро аз шавҳар дарёфт накарда бошад, маҳраш ҳам дар ивази хуль қарор мегирад ва дигар наметавонад онро аз шавҳар талаб намояд.

Ба шарте носозгорӣ аз тарафи мард бошад, гирифтани пул барояш кароҳият дорад. Агар носозгорӣ аз тарафи зан ба амал ояд, аз миқдори маҳраш бештар гирифттан макрӯҳ мебошад, vale чун бештар гирифт, ҷоиз аст.

Талоқ ва ҷудоиे, ки дар хуль воқеъ мешавад, талоқи боин аст.

Агар мард ҳамсари худро маҷбуран ба хуль водор соزاد, дар сурате зан ба он розӣ набошад ҳам, талоқ воқеъ мешавад, vale пардоҳти пул бар зан воҷиб намегардад. Дар ин вазъ агар мард ҳанӯз маҳри занро надода бошад, зан метавонад маҳри худро дарҳост ва дарёфт намояд.

Агар зан ба шавҳари худ бигӯяд: «*Дар ивази сесад сӯм маро се талоқ бидех*», мард як талоқ дод, сад сӯм бар вай лозим мешавад, агар ду талоқ дод, дусад сӯм ва агар се талоқ дод, сесад сӯм бар вай лозим мегардад ва дар тамомии ин суратҳо талоқи боин воқеъ мешавад.

Ҳарчанд ҷудоӣ бо хуль аз назари мазҳаб талоқи боин ба шумор меравад, vale дар назди имом Абӯҳанифа (рҳ) дар муддати идда талоқи дигар ба талоқи қаблӣ мепайвандад. Аммо ба ҳар ҳол, мард дигар ҳаққи ручӯро ба вай бе ақди нав надорад.

<sup>1</sup> Алфикху-л-исломӣ ва адиллатуҳу. – Ҷ. 7. – С. 485.

## Талоқи муборот

Талоқи муборот (безорӣ ва гузашт аз ҳукуқҳои яқдигар) ба монанди хуль аст. Сураташ ин аст, ки зану шавҳар бо ҳам қарор мегузоранд, ки аз ҳукуқҳое, ки дар натиҷаи никоҳ бар зиммаи яқдигар событ шудааст, табарро (безорӣ ва гузашт) ва ҳалосӣ менамоянд ва мард ба ҳамин унвон ӯро талоқ медиҳад. Масалан, мард ба зани худ мегӯяд: «*Туро ба шарти он ки ҳарчи бар зиммаи яқдигар аз бобати никоҳ дорем, соқит гардад, талоқ намудам*», зан ҳам қабул кард, талоқ воқеъ мешавад.



## ***Фасли шашум***

### **ЗИХОР**

*Зиҳор ба маъни ташбех намудани ҳамсари худ ба яке аз маҳрамҳои худ мебошад, ки бо мақсади озор додани зан ва қатъи муносибатҳои заношавҳарӣ бо ў сурат мегирад. Зиҳор яке дигар аз ноадолатиҳои иҷтимоӣ ва муносибати бади шавҳар нисбат ба ҳамсари худ мебошад, ки аз назари шариати ислом ҳаром ва гуноҳ дониста шудааст.*

Вақте мард ба ҳамсарашиб мегӯяд: «Ту ба ҷои ва ё ба мисли модарам ва ё хоҳарам бошӣ», дар ҳақиқат, сухани дурӯғ гуфта ва мақсади бадеро дар назар доштааст. Зоро ҳамсар ҳеч гоҳ барои шавҳар модар ва ё хоҳар намегардад. Куръони карим мефармояд:

وَمَا جَعَلَ أَرْجُحَكُمُ الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أَمْهَنَّكُمْ

**«Ва Ҳудо ҳеч гоҳ он ҳамсаронатонро, ки аз онҳо зиҳор менамоед, модарони шумо нагардонидааст».<sup>1</sup>**

Калимаи «зиҳор» аз решай заҳр (пушт) гирифта шуда, дар лугат ба маъни он аст, ки мард ҳамсари худро ба пушти яке аз маҳрамҳои абадиаш ташбех кунад ва бигӯяд: Ту бар ман ба мисли пушти модарам ҳастӣ.

Зиҳор дар истилоҳи шаръӣ низ айнан ба ҳамин маъни ба кор рафтааст ва барои ин муносибати мард нисбат ба ҳамсарашиб ҳукми муайянे мукаррар гардидааст.

Аз он ҷо, ки ин муносибати шавҳар заرارҳои гуногуни маънавӣ, равонӣ ва иҷтимоӣ ба зан ворид месозад, дини мубини ислом доираи онро маҳдуд сохта, барои вуқӯъи

<sup>1</sup> Сураи Аҳзоб, 33: 4. Дар ин бора дар ояти 2-юми сураи Мучодала низ баёноте омадааст.

он шартҳоеро муқаррар намудааст. Зиҳор дар назди чумхури ахли суннат (ғайр аз ҳанафиҳо) чаҳор руҳн дорад: а) зиҳоркунанда (шавҳар), б) зиҳоршуда (ҳамсар), в) касе, ки ба вай ташбех сурат мегирад (яке аз маҳрамҳои абадии мард) ва г) сифа ва ё ибораҳое, ки ба онҳо зиҳор воқеъ мешавад. Аммо дар мазҳаби ҳанафӣ рукни зиҳор танҳо аз сифаи зиҳор ва ё лафзе иборат аст, ки бар зиҳор далолат намояд ва он сеи дигар тарафҳои онро ташкил медиҳанд. Дар фиқҳи исломӣ барои руҳн ва тарафҳои сегонаи зиҳор шартҳое ихтисос ёфтааст, ки баъзе онҳоро бо ихтисор баён менамоем.

Барои шахси зиҳоркунанда ба таври умумӣ ҳамон шартҳое пешбинӣ шудаанд, ки вучуди онҳо дар шахси талоқдиҳанда дар боби талоқ шарт буд: **а)** оқил бошад, **б)** болиг бошад, **в)** бедор ва хушӯр бошад ва **г)** мусалмон бошад. Бинобар ин, зиҳор аз қӯдак, шахси девона, бехуш, мадҳуш ва зиммӣ воқеъ намешавад. аммо аз шахси масти ва мукраҳ воқеъ мешавад.

Шартҳои вуқӯъи зиҳор дар шаҳссе, ки ҳамсаравро ба вай ташбех менамояд (мушаббаҳун биҳ), иборатанд:

**1.** Аз ҷинси занон бошад. Бинобар ин, агар ҳамсаравро ба пушти хешовандони марди худ ташбех созад, зиҳор воқеъ намешавад ва он сухани бекор мебошад. Масалан, агар ба ҳамсарав бигӯяд: Ту бар ман ба мисли пушти падарам ва ё бародарам бошӣ, дар ин суратҳо зиҳор воқеъ намешавад.

**2.** Ҳукми зиҳор вақте собит мешавад, ки мард ҳамсари худро ба узве аз аъзои бадани яке аз маҳрамҳои абадиаш ташбех намояд. Маҳрамҳои абадии мард се гурӯҳро дар бар мегиранд: а) модари марди зиҳоркунанда, б) хешовандони дорои қаробати насабиаш, ба монанди модаркалон (бидӣ), амма, хола, хоҳар ва ғайра, в) маҳрамҳои аз ғайри қаробати насабиаш, ба монанди модари разой, хоҳарҳои разой, модари зан ва ғайра.

Пас агар ҳамсаравро ба узве аз аъзои бадани яке аз маҳрамҳои муваққатиаш, ба монанди хоҳар ва ё аммаи

занаш ташбек намояд, зихор дар тамоми ин суратҳо воқеъ намешавад.

**3. Ўро ба он узве аз аъзои бадани маҳрамҳои абадиаш ташбек намояд, ки нигаристани худаш ба он шаръян ҳаром аст, ба монанди пушт, шикам, рон ва гайра. Бинобар ин, агар ҳамсарашро ба сар, рӯй, даст ва ё қадамҳои модараш ташбек созад, дар ин суратҳо зихор воқеъ намешавад, зеро нигаристани ў ба ин узвҳои модараш дуруст мебошад.**

Ин се шарт ба шахси зихоршуда тааллук доранд. Шартҳои дигари зихор дар китобҳои фикҳ ба тафсил баён гардидаанд.

Ҳангоме мард ба ҳамсари худ бигўяд: «*Ту бар ман мисли пушти модарам ҳастӣ*», инро зихор меноманд ва зан бар шавҳараш ҳаром мегардад. То замоне ки мард каффорати зихорро надиҳад, бо занаш на наздикӣ карда метавонад ва на даст расонида, vale бо зани зихоршуда сӯҳбат кардани шавҳараш ишколе надорад.

Асли зихор низ барои ҳифзи каромати инсонӣ ва шаъну шарафи занон пешбинӣ шудааст, то онҳо бе асос мавриди тааррузи забонӣ, бадхулқӣ ва сабукбории мардон қарор нагиранд. Он ба унвони мучозот ва танбеҳе ба рафтори гайриинсонии баъзе одамон нисбат ба ҳамсарони худ дар назар гирифта шудааст.

Бо зихор намудани мард ҳамсараш талоқ намешавад ва барьакси ийло барои он шариат муддатеро низ муайян на-фармудааст, балки то каффорате пардоҳт нанамояд, бозгашт ба сӯи ҳамсараш бар вай ҳаром мебошад.

Каффорати зихор шаст рӯз паёпай рӯза гирифттан ё шаст мискинро субху шом таом додан ва ё бандаеро озод намудан аст. Зиҳорқунандаро ҳамчунин мебояд тавбаву истигфор намояд. Каффорат пеш аз ҳамхобагӣ бояд анҷом бигирад. Агар дар аснои таом хӯрдани мискинҳо бо занаш наздикӣ намояд, боке надорад, vale агар дар аснои гирифтани рӯза наздикӣ намояд, бояд он ду моҳро аз сар бигирад.

Куръони карим дар бораи каффорати зихор мефармояд:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نَسَاءِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَاتُلُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا  
ذَلِكُمْ تُوعَذُونَ بِمَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيبٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرِيْنَ  
مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطَاعَمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا  
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكُفَّارِيْنَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

«Ва касоне, ки аз занони худ зихор менамоянд, он гоҳ ба гуфтаи худ боз мегарданд, пас озод намудани гардан (гулом)-е пеш аз ҳамбистарӣ ва бо ҳам даст расонидан (бар онҳо воҷиб аст). Бо ин (танбехи илоҳӣ) панд дода мешавед ва Худо ба он чи анҷом медиҳед, оғоҳ аст. Ва қасе (он им-конро) пайдо накард, пас ду моҳи паёпай пеш аз ҳамбистарӣ (бар вай) рӯза доштан аст ва қасе онро низ натавонад, пас шашт мискинро таом додан аст.

Ин барои он аст, ки ба Худо ва расули ӯ имон биоваред ва инҳо (ҳама) худуд (ва мукаррарот)-и Худованд мебошанд ва барои кофирон азоби дардноке аст».<sup>1</sup>

Шахсе ба ҳамсарави бигӯяд: «Ту бар ман мисли пушти модарам ҳастӣ» ва ба ин гуфтаи худ нияти талокро дошта бошад, талоқ эътибор карда намешавад, балки зихор воқеъ мешавад.

Шахсе ба ҳамсарави бигӯяд: «Ту бар ман мисли шикам ё рон ва ё фарҷи модарам ҳастӣ», бо тамоми ин гуфтаҳо зихор воқеъ мешавад, ҳамчунин агар ин ташбеҳотро ба ҳоҳар ё амма ё хола ё модари разоии худ бидиҳад, ба ин сурат, ки ба занаш бигӯяд: «Ту бар ман мисли пушти ҳоҳарам масалан, ҳастӣ», зихор воқеъ мешавад.

Агар марде ба ҳамсарави бигӯяд: «Ту бар ман мисли модарам ҳастӣ», бояд аз нияташ пурсида шавад. Агар

<sup>1</sup> Сураи Мұчодала, 58: 3, 4.

гуфт: муҳаббату кароматро дар назар доштам, яъне ҳамон гуна ки модарам ба ман муҳаббату каромат дорад, ту ҳам дорӣ, ҳеч ишколе надорад ва талоқе воқеъ намешавад. Агар гуфт: Иродай зихорро доштам, зихор воқеъ мешавад ва агар гуфт, ки қасди талоқро доштам, талоқи боин воқеъ мешавад.

Шахсе ба ҳамсара什 бигӯяд: «*Ту бар ман мисли хук ё худмурда ҳастӣ*», агар бо ин гуфтаи худ нияти талоқро дошта бошад, талоқ ва агар нияти зихорро дошта бошад, зихор воқеъ мешавад, vale агар ҳеч нияти надошта бошад, чизе воқеъ намешавад.

Марде ба ҳамсари худ бигӯяд: «*Агар туро нигаҳ дoram, модари худро нигаҳ дошта бошам*» ва ё бигӯяд: «*Агар бо ту наздикӣ кунам, бо модари худ наздикӣ карда бошам*», дар ин гуфтаҳо ҳеч чизе воқеъ намешавад.

Агар марде, бе ин ки калимаи «мисл»-ро ба кор барад, ба ҳамсара什 бигӯяд: «*Ту модари ман ҳастӣ ва ё хоҳари ман ҳастӣ*», дар ин сурат чизе воқеъ намешавад, vale зани худро чунин гуфтан барои мард гуноҳ ба бор меоварад.

Шахсе, ки чанд зан дошта бошад, дар сурате ба ҳамаи онҳо зихор кунад, бояд барои ҳар яки онҳо чудогона каффорат дихад.

Шахсе калимоти зихорро нисбат ба занаш ба такрор гӯяд. Масалан, чанд бор ба ҳамсара什 бигӯяд: «*Ту бар ман мисли пушти модарам ҳастӣ*», ба шарте мақсадаш таъкид бошад, як каффорат лозим мегардад ва агар мақсадаш чанд зихор бошад, барои ҳар навбат каффорати чудогона лозим мешавад.

Агар шахсе дар зихор муддатеро муайян намояд, масалан, ба ҳамсара什 бигӯяд, ки муддати ду моҳ ту бар ман мисли пушти модарам ҳастӣ, дар ин сурат зихор дар ҳамон муддат эътибор пайдо мекунад. Агар пеш аз гузашти ду моҳ бо занаш ҳамхобагӣ намояд, зихор воқеъ мешавад ва бояд каффорати зихорро бидиҳад. Vale агар пас аз ду моҳ ҳамхобагӣ намояд, каффорате лозим намешавад.

Шахсе пас аз ба забон овардани калимаи зиҳор лафзи «*Иниоаллоҳ*»-ро ба он зам қунад, зиҳор воқеъ намешавад. Масалан, гӯяд, ки: «*Ту бар ман мисли пушти модарам ҳастӣ, иниоаллоҳ*».

Зиҳоркунанда низ бояд оқилу болиг бошад, аз кӯдаку девона зиҳор воқеъ намешавад.

## Лиъон

Лиъон аз решай «лаън» гирифта шудааст, ки дар лугат *ба маънои рондан ва дур кардан аз раҳмати Ҳудо* мебошад. Пас лиъон ба маънои якдигарро лаънат гуфтан аст. Дар истилоҳи шариат лиъон иборат аст аз мурофиаи маҳсусе, ки дар чорҷӯбай шаҳодатдиҳҳои зану шавҳар бар зидди якдигар дар ҳолатҳои маҳсус ва ҳамроҳ бо лаънат сурат мегирад.

Ин мурофиа вақте баргузор мегардад, ки мард ҳамсари ҳудро ба амали зино нисбат дихад ва дар ин кор шоҳиде надошта бошад ва ё фарзандеро, ки аз ҳамсарашиб таваллуд шудааст, аз ҳуд нафй намояд ва барои аз дигар кас буданаш шоҳиде надошта бошад. Зан низ ин даъво ва ё тӯҳмати шавҳарашро нисбат ба ҳуд рад намояд. Дар ҳоле ки дигар на мард меҳоҳад бо он зан зиндагонӣ қунад ва на зан меҳоҳад обрӯи иҷтимоӣ ва қаромати инсониаш дар ҷомеа ҳадшадор гарداد.

Он гоҳ дар ҳузури додгоҳ мурофиаи лиъон баргузор мегардад. Зоро дар чунин ҳолат агар шоҳидон бинобар шароити муқаррарнамудаи шариат дар бораи зан ба ин кор шаҳодат медоданд, дигар ҳукми зинокории зан маълум буд. Агар мард бо ин ҳол ғуноҳи ҳамсарашиб мепӯшонд ва бо ҳаёти якҷояш бо он зан идома медод, имон ва диёнаташ ўро ором намегузошт.

Агар мард пас аз ин даъво, ки барои исботи он натавонистааст шоҳиде пешниҳод намояд, ақибнишинӣ намояд ва дар мурофиаи лиъон ширкат наварзад, тӯҳматгор ба шумор рафта, ба ҳадди шаръии тӯҳмат кашида мешавад.

Агар зан аз ширкат дар он худдорӣ намояд, ин кор ба маънии эътироф ба зино ба шумор меравад ва агар иштирок намояд, ҳайсияти иҷтимоӣ ва қаромати инсонии худро дар пеши чомеа ҳифз менамояд. Ин аст ҳулосаи мурофиаи лиъон.

Ин дар ҳоле мебошад, ки мард пеш аз ин ба тӯҳматгарӣ ва беобрӯгардонӣ ва зан ба зинокорӣ ва тардоманий маъруф ва машхур набошанд.

Вақте шахсе ҳамсари худро ба амали зишти зино нисбат дихад, дар сурате ки зану шавҳар ҳар ду ахли шаҳодат бошанд, яъне гулом нестанд ва зан ҳам на аз он заноне аст, ки чунин гуфтугузорҳое дар борааш миёни мардум шоёъ ва ба як чунин тардомание шинохташуда аст, балки мардум ӯро ба иффату покизагӣ мешиносанд ва ё фарзанди навзоди занро аз худ нафӣ кунад, яъне ба худ мансуб надонад, чуноне ба зан бигӯяд: «*Ин фарзандат аз зино аст*», дар ин ҳолат агар зан шавҳарашро ба муҳокимаи додгоҳ қашад, иштирок дар мурофиаи лиъон бар мард воҷиб аст.

### **Тариқи баргузор намудани лиъон**

Аввал мард дар ҳузури додгоҳ ва қозии маҳкама ҷаҳор бор мегӯяд «Худоро ба ростии худ гувоҳ мегирам бар он чи ин занро ба он нисбат медиҳам». Дар навбати панҷум мегӯяд: «Лаънати Худой бар ман бод, агар дар он ки ин занро ба зино нисбат медиҳам, дурӯggӯ бошам». Баъд аз он зан ҳам ҷаҳор бор мегӯяд «Худоро гувоҳ мегирам бар ин ки мард дар он чи маро ба он (зино) нисбат медиҳад, дурӯggӯ аст» ва дар мартабаи панҷум мегӯяд «Газаби Худой бар ман бод, агар мард дар он чи маро ба он (зино) нисбат медиҳад, ростгӯ бошад». Пас аз хотимаи маъракаи мулоъана ҳокими шаръ он зану шавҳарро аз яқдигар чудо месозад.

Дар сурате мард пас аз нисбат додани судури ин амал ба зан аз ширкат дар лиъон худдорӣ варзад, ҳокими шаръ ба ҳабси ў ҳукм менамояд, то замоне ки ё дар саҳнаи лиъон ширкат кунад ва ё даъвои худро такзиб (рад) намояд, яъне бигӯяд, ки дурӯғ гуфтам. Дар ин ҳолат додгоҳи шаръ ба иҷрои ҳадди қазф ва ҷазои тӯҳмат дар ҳаққи мард дастур медиҳад.

Дар сурате ки мард ба лиъон ҳозир шавад, вале зан аз ширкат дар он худдорӣ намояд, додгоҳи шаръ ба ҳабси ў ҳукм менамояд, то замоне ки ё дар саҳнаи лиъони мард ҳозир гардад ва ё мардро дар он чӣ мегӯяд, тасдиқ намояд. Ба шарте аз лиъон имтиноъ варзад ва мардро тасдиқ намояд, зан зинокор ҳисоб гардида, ҳадди (ҷазо) зино дар борааш ба иҷро гузошта мешавад.

Пас аз баргузории мурофиаи лиъон додгоҳи шаръ он-ҳоро аз ҳам ҷудо месозад, ки он талоқи боин мебошад ва он марду зан дигар наметавонанд то абад бо ҳам бори дигар зиндагонии заношӯй барқарор созанд. Паёмбари ислом (с) фармудаанд: «*Суннат дар ҳаққи зану шавҳари лиъонкунанда бар ин аст, ки пас аз лиъон аз ҳам ҷудо карда шаванд ва дигар ҳаргиз наметавонанд бо ҳам ҷамъ оянд ва бори дигар зану шавҳар шаванд*».<sup>1</sup>

Аmmo агар мард пас аз баргузории лиъон гуфтаҳои худро такзиб кунад, дар он сурат ҳадди қазф барояш ба мавриди иҷро гузошта шуда ва метавонанд аз сари нав бо ҳам издивоҷ намоянд. Ҳадди қазф ва ҷазои тӯҳматгарӣ ҳаштод тозиёна аст.

Пас аз иҷрои лиъон ва ҷудо соҳтани додгоҳ миёни эшон, ба шарте мард гуфта бошад, ки фарзандат аз ман нест, фарзанд ба модар марбут дониста шуда, нисбаташ аз падар катъ мегардад.

Аз Ибни Умар (р) ривоят шудааст, ки: «*Марде аз паёмбар (с) пурсид: Эй расули Ҳудо (с), агар яке аз мо зани худро дар ҳоли зино кардан (бо марде) бинад, чӣ кор бику-*

<sup>1</sup> Суннани Абӯдовуд, 2250.

над? Агар (дар он бора) сухан бигүяд, дар бораи кори бузургеге сухан гуфтааст ва агар хомӯши биштад, низ бар кори бузурге хомӯши мондааст.

Расули Худо (с) хомӯши монд ва ўро чизе ҷавоб надод. Пас аз он он мард боз ба назди паёмбар (с) омад ва гуфт: Аз он чи туро пурсида будам, худам ба он гирифтор гаштам. Ин ҷо буд, ки Худованد ин оятҳои сураи «Нур»-ро дар бораи лиъон нозил фармуд:

**«Ва қасоне, ки ҳамсарони худро тӯхмат менамоянд ва дар бораи он, ба ҷуз худ, шохидони дигаре надоранд, пас шаҳодати яке аз онҳо ҷор бор ба Худо шаҳодат додан аст, ки вай, дар воқеъ, аз ростғӯён мебошад ва дар навбати панҷум мегӯяд, ки: Лаънати Худо бар вай агар (дар ин кор) аз дурӯғгӯён бошад.**

Ва аз зан низ азобро дур месозад, ин ки ҷор бор ба Худо шаҳодат дихад, ки вай (мард), дар ҳақиқат, аз дурӯғгӯён аст ва дар навбати панҷум бигӯяд, ки: **Ғазаби Худо бар вай агар мард (дар ин кор) аз ростғӯён бошад».** (Сураи Нур, 24: 6-9).

Пас аз он паёмбар (с) он мардро фаро хонд ва ин оятҳоро бар вай тиловат намуд. Он гоҳ ўро панд ва тазаккур дод ва ҳабар кард, ки азоби ин дунё аз азоби охират сабуктар аст. Он мард гуфт: **Не, қасам ба он Худое, ки туро ба ҳақ фиристодааст, бар вай дурӯг нагуфтаам.**

Сипас занро фаро хонд ва ўро панд ва тазаккур дод ва гуфт: Азоби ин дунё аз азоби охират сабуктар аст. Зан низ гуфт: **Не, қасам ба он Худое, ки туро ба ҳақ фиристодааст, вай рост нагуфтааст.**

Он гоҳ аз мард шурӯй кард ва вай ҷор бор Худоро шоҳид гардонд, ки дар ин кор ростғӯ мебошад ва дар навбати панҷум гуфт: **Лаънати Худо бар вай, агар дурӯғгӯй бошад.**

Пас аз он занро ба лиъон фаро хонд ва вай (низ) ҷор бор Худоро шоҳид гирифт, ки мард, дар ҳақиқат, (дар ин бора) дурӯғгӯй аст ва дар навбати панҷум афзуд, ки: **Ғазаби Худо бар вай, агар мард (дар ин даъвояш) ростғӯй бошад.**

*Он гоҳ расули Худо (с) онҳоро аз ҳам ҷудо соҳт».<sup>1</sup>*

## Мардони иннин

*Ойини ислом ҳамаи ниишебу фарозҳои зиндагонии инсонро ҳам дар ҳаёти фардӣ ва ҳам дар ҳаёти хонаводагӣ ва иҷтимоии ўзери пӯшиши аҳкоми худ қарор додааст. Бунёди хонаводаро бар асоси оромии, муҳаббат ва раҳмат бино ниҳода ва ҳар чизе, ки ба ҳадафҳои олии бунёди хонавода ба гунае ҳалал ворид намояд, аз он ҷилавгирӣ намудааст.*

Яке аз ҳолатҳое ҷиддие, ки ба оромиши ҳаёти хонаводагӣ ва дилбастиҳои дучонибаи зану шавҳар ҳалал мерасонад, вучуд доштани бемориҳо, норасоиҳои ҷисмӣ ва айб (накс)-ҳо дар яке аз онҳо мебошад. Албатта, манзури шариат аз ин бемориҳо ва айбҳо он норасоиҳо мебошанд, ки таҳаммули онҳо дар ҳаёти заношавҳарӣ ва идомаи зиндагӣ дар ҳолати мавҷудияти онҳо имконнозӣ аст.

Ин бемориҳо ва айбҳо аз назари коршиносони соҳаи фиқхи исломӣ ба навъҳо ва сатҳҳои гуногун тақсимбандӣ ва ҷудо шудаанд. Баъзе аз онҳо танҳо ба ҷинси занон хос мебошанд, қисми дигараш ба мардон хос ҳастанд ва қисми сеюми онҳо муштарак ҳастанд, яъне гирифтор шудани ҳам мардон ва ҳам занон ба онҳо имкон дорад.

Аз назари ҷумҳури ахли суннат зану шавҳар ҳар ду ҳаққи ҷудо шудан аз яқдигарро дар ҷунин ҳолат доранд, вале аз назари машоих ва бузургони мазҳаби ҳанафӣ дар ин мавриҷҳо танҳо зан ҳаққи талаби ҷудоиро дорад ва мард бошад, соҳибҳтиёр аст, метавонад аз вай ҷудо шавад ва ё бо ўз зиндагии худро идома бахшад. Зоро ҳаққи талоқ дар ихтиёри ўст.

**1. Бемориҳо, айбҳо ва норасоиҳо, ки ба мардон хос ҳастанд** ва ба ҳаёти солими заношавҳарӣ ҳалал мерасо-

<sup>1</sup> Саҳехи Муслим, 3726 (1493)-4; Сунани Тирмизӣ, 1202, 3178; Сунани Насой, 3473. Дар ин боб ривоятҳои зиёде аз роҳҳои гуногун сабит шудааст.

нанд:

**а)** *Үнна* (*ҳезӣ*) ва он дар истилоҳи фақҳ иборат аст аз нотавонии муоширати чинсӣ ва ҳамхобагӣ бо занон ки дар натиҷаи беморӣ, пирӣ, заъфи асабҳо, зарба ҳӯрдан дар камар ва гайра ба вучуд меояд.

*Иннин* (*ҳез*) мардонеро мегӯянд, ки аз ҳамбистарӣ ва наздикий бо занони худ очизу нотавон бошанд, ҳоҳ он нотавонию аҷзи эшон бар асари сустии асабҳои эшон ба вучуд омада бошад ё аз рӯи бузургсолию фартутӣ ва ё аз ҷиҳати ҳурдии андоми ниҳон ва гайра буда бошад.

Мард дар сурате аз ҳамхобагӣ бо занаш очиз ояд ва зан ба додгоҳи шаръ шикоят намояд, аз тарафи додгоҳ як сол ба мард мӯҳлат дода мешавад. Агар дар ин муддат тавонист тафиири мусбате дар вазъи худ эҷод намояд ва бо занаш наздикий кунад, хуشو бар ҳолаш. Дар гайри ин сурат додгоҳ онҳоро аз ҳам чудо месозад. Агар ҷониби зан ҳоҳони ин чудоӣ бошад, ҳукми додгоҳ ба манзалаи талоқи боин аст. Пас аз чудоӣ барои ба шавҳари дигар баромадан, гузаронидани мӯҳлати идда бар зан лозим аст.

Дар сурате зану шавҳар бар сари амали заношӯй бо ҳам ихтилоф дошта бошанд, ба гунае ки шавҳар сурат гирифтани амали заношӯиро даъво кунад ва зан бошад, ба анҷом нағирифтани он (яъне очизии мард) таъкид намояд, дар чунин вазъият бояд дониста шавад, агар зан қаблан шавҳардида бошад, мард барои тасдиқи ростии суханаш савганд ёд намояд ва бо ҳамин даъвояш эътибори худро пайдо мекунад, вале агар аз ёд намудани савганд худдорӣ намояд, ба вай ба муддати як сол, бо ҳамон тафсили гузашта, мӯҳлат дода мешавад.

Аммо агар зан бокира буда ва ин нахустин шавҳари ў бошад, дар ин ҳолат момоҳои мутахассис (ихтисосманд) занро муойинаи тиббӣ менамоянд. Вакте онҳо назар доданд, ки зан ҳанӯз бикр аст, як сол ба тафсили баёнгашта ба мард мӯҳлат дода мешавад.

Вале агар гуфтанд, ки амали заношӯй сурат гирифтааст, шавҳар пас аз ёд намудани савганд, тасдиқ карда мешавад ва дар сурати аз савганд худдорӣ намуданаш ба тартиби гузашта ба вай як сол мӯҳлат дода мешавад ва пас аз як сол мувофиқи натиҷаи мусбат ва ё манғии ба дастомада поёни кор ҳалли худро меёбад.

**б) Ҷабб ва** он дар истилоҳи фикҳ ба маъни бурида ва ё канда шудани олатҳои таносулии мард мебошад.

Ҳукми маҷбуб (марде, ки олатҳои таносулиаш бурида ва ё канда шудаанд) аз иннин фарқ дорад. Агар мард маҷбуб, яъне андоми ниҳонаш канда ва ё бурида шуда бошад ва зан идомаи заношӯиро бо вай бо он ҳол наҳоҳад, додгоҳи шаръ дарҳол онҳоро аз ҳам чудо месозад ва ба мард ҳеч мӯҳлате намедиҳад. Зоро дар ин сурат дигар имкони бехбудие барои мард вучуд надорад.

Ҷудой ба сабаби унна (ҳезӣ) ба шарте эътибори шаръӣ пайдо мекунад ва зан ҳаққи талаби ҷудоиро дорад, ки мард пеш аз духул ва ҳамхобагӣ, яъне пеш аз издивоҷ ва ё ҳангоми бастани ақд иннин (ҳез) бошад, вале агар унна пас аз духул ва сурат гирифтани ҳамхобагӣ пайдо шуда бошад, зан ҳаққи талаби ҷудоиро надорад. Зоро ҳаққи талаби ҷудоӣ аз тарафи зан бо ҳамхобагӣ соқит мегардад.

**в) Ҳисо** ва он ба маъни гирифтани баравардани тухм (хоя)-ҳои мард, яъне ахта шудани ўаст, дар ҳоле ки олати таносулиаш боқӣ аст.

Агар ҳусиян (туҳмҳои) мард низ қатъ (бурида ва ё канда) шуда бошад, додгоҳи шаръ як сол ба мард мӯҳлат медиҳад. Ба шарте дар ин муддат тавонад дар вазъи худ дигаргунии мусбате ба бор оварад ва ба муоширати заношавҳарӣ ва ҳамбистарӣ қодир гардад, чи хубе, дар гайри ин сурат, онҳо аз ҳам чудо соҳта мешаванд.

Дар сурате ки пас аз баргузор шудани муҳокимаи додгоҳ ва дайн (маҳкум) гардиданӣ мард бар нотавонии муоширати ҷинсӣ ва амали заношӯй, боз зан идомаи ҳамзистӣ бо шавҳари худро баргузид, дигар ҳаққи даъвову шикоят аз дasti ў салб мегардад ва минбаъд наметавонад ба муқо-

били шавҳараш даъво барпо намояд.<sup>1</sup>

Ба шарте пас аз собит шудани ҳуҷҷат бар нотавонии мард аз анҷоми ҳамхобагӣ ва баромадани ҳукмномаи додгоҳ дар бораи чудоии онҳо боз дубора ба зиндагонии заношӯй тамоюл пайдо намуданд, метавонанд бо бастани ақди нав ба зиндагии худ идома диҳанд.

Дар айбҳои дигар, ба монанди песяӣ, маҳавӣ, девонагӣ ва ғайра назари бузургони ҳанафӣ, ба ҷуз имом Муҳаммад (рҳ), он аст, ки на мард ва на зан ҳаққи талаби чудоиро ба сабаби онҳо надоранд. Аз назари ҷумҳури мазоҳиб ва ҳамин тавр имом Муҳаммад (рҳ) аз бузургони ҳанафӣ зан ҳаққи талаби чудоиро дар онҳо дорад. Вале фуқаҳо барои субути ҳаққи талаби фасҳ ба сабаби вуҷуди айб дар мард ду ҷизро шарт донистаанд:

**а)** Дар вакти бастани ақд аз айби мард огоҳ набошад. Агар дар вакти бастани ақд аз он ҳабардор бошад ва бо вуҷуди он ақди никоҳро баста бошад, дигар ҳаққи талаби фасҳро надорад.

**б)** Агар пас аз бастани ақд аз он огоҳ шавад, ба он эътиroz оварад ва пеш аз духул ва анҷоми ҳамхобагӣ чудоиро талаб намояд. Аммо агар эътирозе наоварад ва дар миёни онҳо ҳамхобагӣ сурат гирад, зан пас аз он дигар ҳаққи талаби чудоиро надорад. Албатта, зан ҳама вақт ҳаққи шикоят ва талаби беҳбудии муоширатро аз рӯи шавҳараш дорад, вале ҳаққи талаби чудоиро надорад.

Қонуни ахволи шахсӣ дар Миср (моддаҳои 9-11) ва Сурия (моддаҳои 105-108) дар ин бора бо истинод ба мазҳаби ҳанафӣ ба тасвиб расидааст. Дар қонуни ахволи шахсии Сурия омадааст:

**Моддаи 105:** Зан ҳаққи талаби чудоии худро аз шавҳараш дар ду ҳолати зерин дорад:

**1.** Вақте дар вай (мард) яке аз иллат (беморӣ)-ҳои монеи духул (унна, ҷаб ва хисо) вуҷуд дошта бошад, ба шар

<sup>1</sup> Фатхулқадир. – Ҷ. 4. – С. 269.

те зан аз онҳо солим бошад.

**2.** Вақте мард пас аз бастани ақд девона шавад.<sup>1</sup>

**Моддаи 106:** 1. Ҳаққи зан дар талаби чудой бо айб (иллат)-хое, ки дар моддаи қаблӣ баён гардидаанд, вақте пеш аз ақди никоҳ онҳоро дониста бошад ё пас аз он ба онҳо розӣ шуда бошад, соқит мегардад.

**2.** Ҳаққи чудой ба сабаби унна (ҳезӣ) ҳеч гоҳ соқит намешавад.

**Моддаи 107:** Вақте айбҳои зикршуда дар моддаи 105 заволпазир (табобатшаванд) набошанд, қозӣ завҷайиро дарҳол аз ҳам чудо месозад. Вале агар аз байн бурдани онҳо имкон дошта бошад, даъворо ба муддати муносибе, ки аз як сол таҷовуз накунад, ба таъхир меандозад. Вақте айби мазкур дар ин муддат низ аз байн наравад, онҳоро аз ҳам чудо месозад.

**Моддаи 108:** Ҷудой ба сабаби иллат (беморӣ ва айб) талоқи боин ба шумор меравад.<sup>2</sup>

Дар қонуни аҳволи шаҳсии Сурия дар моддаҳои қаблӣ бо истинод ба мазҳаби ҳанафӣ се шарти дигар низ зикр шудааст:

**а)** Зан чудоиро дар мавриҷҳо, ки ҳақ дорад, талаб намояд ва илло чудоиे сурат намегирад.

**б)** Зан аз айб (беморӣ)-ҳои чинсӣ ба монанди ратақ ва қаран, солим бошад.

**в)** Мард дар вақти талаби чудой солим бошад. Агар ба bemorie гирифтгор бошад, то шифо ёфтанаш бояд интизор шуд, он гоҳ дар унна ва хисо ба муддати як сол мӯҳлат дода мешавад.<sup>3</sup>

Бинобар ин, агар зан bemavrid талаби чудой намояд ё худаш ба айби дигаре, аз қабили ратақ ва қаран, гирифттор

<sup>1</sup> Ҷӣ тавре мушоҳида мешавад, дар қонуни аҳволи шаҳсии Сурия айби девонагӣ бар айбҳои сегонай қаблӣ бинобар назари имом Муҳаммад (рҳ) илова шудааст.

<sup>2</sup> Алғиқху-л-исломӣ ва адиллатуху. – Ч. 7. – С. 492.

<sup>3</sup> Алғиқху-л-исломӣ ва адиллатуху. – Ч. 7. – С. 498.

бошад ва ё мард дар ҳолати беморӣ бошад, даъвои ӯ рад карда мешавад.

*г) Хунсое*, ки ба ҳамсарааш алоқаи чинсӣ барқарор карда натавонад, дар тамоми аҳком ба мисли иннин аст.<sup>1</sup>

**2. Бемориҳо ва айбҳое, ки ба чинси занон хос мебошанд** ва ба муоширати чинсӣ ва раванди ҳаёти заношавҳарӣ халал мерасонанд:

*а) Ратак* ва он ба маъни баста, яклухт ва бесӯроҳ будан аст. Ратак дар занон он аст, ки даҳонаи беруни фарҷ хилқатан ба ҳам часпида ва бо ғадуди гӯштие ба сурате баста шудааст, ки муоширати чинсиро номумкин месозад.

*б) Қаран* ва он гӯшт ва ё ғадуди гӯштие аст, ки ба сурати шохе дар фарҷи зан мебарояд ва ба муоширати чинсии зану шавҳар монеъ мешавад.

*в) Ифзо* ва он ба ҳам расидан ва ё якҷоя шудани ҳар ду роҳ: роҳи олати таносулий ва мақъади зан мебошад, ки муоширати чинсиро бенатиҷа мегардонад.

*г) Истиҳоза* ва он хунравии доимии зан мебошад. Истиҳоза он хунравиеро мегӯянд, ки ҳама вақт, яъне берун аз вақтҳои узри моҳона низ аз зан берун меояд.

**3. Айбҳо ва bemoriҳое, ки dar miёni mardu зан muishtarak məboшand:**

*а) Ҷунун ва ё девонагӣ.* Ҷунун ба маъни аз даст додани фаъолияти ақлӣ ва қобилияти дарку шуур мебошад.

*б) Чузом* ва он bemorie мебошад, ки ба вайроншавии пӯсти бадан меанҷомад. Бемории чузомро ба забони монаввас (лепра) мегӯянд.

*в) Барас* ва он bemorie мебошад, дар пӯсти бадан ба сурати нуктаҳои сафед пайдо мешавад ва оҳиста-оҳиста ба

<sup>1</sup> Хунсо шахсе аст, ки ҳам олати таносулии мардона дорад, ҳам занона. Вақте яке аз узвҳои таносулиаш аз назари ҷисмонӣ инкишоф ёбад ва фаъолиятҳои физиологии худро анҷом дихад, бар асоси он ба мард ва ё зан будани вай ҳукм карда мешавад.

дигар мавзеъҳои бадн сироят мекунад. Онро дар забони мо бемории сафедшавии пӯст ва ё пес (проказа) мегӯянд.

*г) Фалаҷ* ва он беморие мебошад, ки баъзе аъзои баданро шал месозад, яъне аз кор мебарорад. Ин беморӣ гоҳо ними бадан ва гоҳе тамоми баданро шал месозад, яъне аз кор мебарорад.

*д) Бемории дигаре низ* вучуд дорад, ки бар асари он дар аснои муоширати чинсӣ пешоб ва ё ғоит намеистад, балки беирода мерезад.

Чӣ тавре гуфта шуд, дар натиҷаи номумкин гардида ни муоширати чинсӣ ва идомаи ҳамзистӣ аз назари чумҳури ахли суннат марду зан ҳар ду ҳаққи талаби ҷудой ва фасҳро доранд, vale дар мазҳаби ҳанафӣ танҳо зан ҳаққи талаби фасҳ ва ҷудоиро дорад ва он ҳам дар се маврид бо иттифоқи пешвоёни мазҳаб ва дар мавриди бемориҳои песӣ, маҳавӣ ва девонагӣ бинобар назари имом Муҳаммад (рҳ). Мард бошад, ихтиёр дорад, ки ё ҳамзистиро ҳамчунон бо вай идома дихад ва ё ӯро талоқ намод. Зоро фасҳ (ҷудой аз тарафи додгоҳ) ва талоқ аз яқдигар фарқ доранд ва аҳком ва осори минбаъдаи онҳо низ аз ҳам тафовут доранд.

Пас бар асоси мазҳаби ҳанафӣ (ичмоъян), вакте зан беморӣ ва ё айбу норасоне дошта бошад, ба монанди ин ки ба барас (песӣ) ё ҷузом (маҳав) ва ё дигар бемориҳои табобатнопазир мубтало бошад ва ё девона бошад, шавҳар наметавонад якҷониба никоҳро фасҳ (ҷудо) намояд, ба ин маъно, ки он зани гирифтторро аз маҳр маҳрум созад. Албатта, агар бо вай майлу рағбате надошта бошад, метавонад ӯро талоқ намояд, vale мард бояд тамоми маҳрро ба вай бипардозад.

Агар мард яке аз он се ҳолат: барас, ҷузом ва девонагӣ ва ё дигар бемориҳои табобатнопазирро дошта бошад ва зан хоҳони ҷудой бошад, додгоҳи шаръ метавонад бо истинод ба назари имом Муҳаммад (рҳ) онҳоро аз ҳам ҷудо созад.

Дар ду ҳолати унна ва ҷабб фақеҳон иттифоқи назар доранд, ки дар ҳолати дуюм ба таври фаврӣ ва дар ҳолати якум пас аз мӯҳлат додани мард ба муддати як сол агар дар вазъи саломатиаш дигаргунӣ ва беҳбудие ҳосил нашавад ва зан ба чудоӣ аз вай исрор варзад, додгоҳ онҳоро аз ҳам чудо месозад.

Ривоят шудааст, ки: «*Зане ба назди Умар (р) омад ва ба ў шикоят кард, ки шавҳараши ба вай наздикий намекунад. Умар он мардро ба муддати як сол мӯҳлат дод. Пас аз гузашти як сол вақте он мард натавонист бо ҳамсараши наздикий намояд, Умар ихтиёри он занро ба худаши дод ва вай ҷудоиро ихтиёр кард.*»<sup>1</sup>

Дар бораи ҳаққи чудоӣ дар дигар бемориҳо ва айбҳо фақеҳони киром марду зан ҳар дуро ба таҳаммулпазирӣ, нигаҳ доштани бунёди хонавода то ҳадди имкон, дурандешии дучониба ва роҳ надодан ба ҳар гуна шитобкорӣ тавсия менамоянд. Арзиши амалий ва дурнамои андешаҳои он бузургон имрӯз, ки илми тиб ба пешрафтҳои васеъ ва дастовардҳои густардае ноил гаштааст, барои ҷомеаи ҷаҳонӣ, ба ҳусус барои мусалмонон, ба ҳубӣ равшан гаштааст. Зоро бемориҳои зиёде, ки дар асрҳои гузашта табобатнапазир ба назар мерасиданд, имрӯз ба туфайли ин пешрафтҳо роҳи дармони худро ёфтаанд.

### **Бемориҳои дармоннапазири аср**

Ҳамзамон бо пешрафти сареи илми тиб навъҳои гуногуни бемориҳое низ пайдо шудаанд, ки қисме аз онҳо ҳанӯз дармоннапазир бοқӣ мондаанд. Ин бемориҳо аслан ба ду гурӯҳ чудо мешванд, ки дар сурати гирифттор гардидани мард ва ё зан ба онҳо, раванди ҳаёти муштраки заношавҳарӣ ҳалалдор мешавад ва идомаи зиндагӣ барояшон номумкин мегардад.

<sup>1</sup> Доктор Муҳаммад Ақла, Низому-л-усрати фи-л-ислом. – С. 239. – Аммон: Мактабату-р-рисолат-л-хадиса, 2002.

**1. Гурӯҳи аввал** он бемориҳое мебошанд, ки вақте чисми одам ба онҳо гирифтор гардад, ногузир ўро ба марг мерасонанд. Дар шумори ин бемориҳо дохил мешавад:

**а)** Бемории саратон. Ин беморӣ дар ибтидо дар як узви бадан пайдо мешавад ва дар марҳалаҳои баъдӣ вақте авҷ мегирад, чисмро ба логарӣ, беҳаракатӣ ва дар ниҳоят ба ҳалокат мерасонад. Шахси гирифтори бемории саратон дар давраи шиддати он аз ҳар гуна амали чисмонӣ, аз ҷумла муоширати ҷинсӣ очиз мегардад.

**б)** Бемории дил низ яке аз бемориҳои хатарнок мебошад, ки пас аз шиддат чисми одамро ниҳоят заъиф месозад ва ўро аз одитарин ҳаракати чисмонӣ очиз мегардонад.

**в)** Бемориҳои вогир ва музмине, ки узвҳои асосии бадан, ба монанди ҷигар, гурда, тиҳол ва ғайра ба он гирифтор мешаванд ва дар ниҳоят чисмро аз анҷоми вазифаҳои амалий ва ҳар гуна ҳаракат очиз месозанд.

**2. Навъи дуюм** бемориҳое ҳастанд, ки бештар дар натиҷаи муоширати номашрӯи ҷинсӣ ва фоҳишагӣ ба вучуд меоянд:

**а)** Бемории норасоии вируси масунияти бадан (ВИЧ) СПИД, ки дар ҷаҳон бо бемории Эйдз машҳур мебошад. Бадани инсон дар натиҷаи васлатҷӯиҳои номашрӯи ҷинсӣ ва фоҳишагӣ қобилияти дифой ва масунияти худро аз даст медиҳад ва гирифтори бемории вируси норасоии масунияти бадан (СПИД) мегардад ва ҳадди аксар дар зарфи се сол ба марги шахси гирифтори ин бемори меанҷомад.

**б)** Бемории сӯзок. Ин беморӣ низ дар марҳалаҳои баъдӣ шиддат мегирад ва ба варами рӯдаҳо ва ҷигар, иҷҳоз (партоиш)-и ҳамл, бефарзандӣ ва оқибатҳои бади дигар мерасонад.

**в)** Бемории зӯҳрӣ (сифилис) низ аз ҷумлаи бемориҳои хатарнок барои ҳаёти инсон мебошад.

Ҳарчанд ин бемориҳо ҳанӯз аз ҷиҳати коркарди аҳком дар зимни соҳтори фикҳӣ марҳалаи мавзӯъбандии зарури-

ро аз сар нагузаронидаанд, vale бар асоси ривоятхое, ки аз имом Мұхаммад (рх) дар ин замина ворид шудаанд, агар мард ба яке аз бемориҳои зерин гирифтор бошад ва зан пас аз ақди никоҳ аз он огоҳ шавад ва идомаи зиндагии муштарақро бо ў наҳоҳад, метавонад ба додгоҳ муроҷиат намояд ва додгоҳи шаръ пас аз баррасӣ ва таҳқиқи мавзӯъ ва бо риояи шартҳое, ки дар боби унна зикр шудаанд, онҳоро аз ҳам чудо созад:

**1)** айбҳо ва бемориҳое, ба монанди девонагӣ ва бемориҳои vogir, бемориҳои дармоннопазири аср, ба монанди: СПИД (ВИЧ), саратон (рак) ва ҳамчунин фасоди ахлоқӣ ва фикрӣ, эътиёди (наркомани) илоҷнопазир ва гайра.

**2)** фиреб хӯрдан дар вақти никоҳ, ба монанди ин ки айбу норасоиҳои ҷониби дигарро аз вай пӯшида доштанд, ба монанди кӯрӣ, карӣ, гунгӣ, шаллӣ ва монанди инҳо. Тадлис (пӯшонидани айб) ва фиребкорӣ бештар дар никоҳ ба тариқи ваколат ва он ҷое, ки зан шахсан ҳузур надошта бошад, иттифоқ меафтад ва вай дар чунин ҳолат ҳаққи ихтиёр – талаби чудоиро дорад.

Дар Дуррулмуҳтор ба нақл аз Баҳансӣ овардааст, ки агар зан ба марде ба ин шарт издивоҷ намояд, ки озод бошад ё суннӣ бошад ё ба пардоҳти маҳр ва нафақа қодир бошад ва ё фалонӣ писари фалонӣ бошад, vale пас аз бастани ақди никоҳ маълум шуд, ки бар хилоғи гуфтаҳои ў будааст, вай ҳаққи хиёр – талаби чудоиро дорад.<sup>1</sup> Зеро мард дар он ҳолат бо вай куфв набудааст.

Агар мард ба чунин ҳолате афтад, яъне ба чунин зане гирифтор шавад, метавонад бе муроҷиат ба додгоҳ аз ҳамсарав чудо шавад – ўро талоқ намояд.

Аз назари имом Абӯҳанифа (рх) ва имом Абӯюсуп (рх) айбҳое, ки зан ба сабаби онҳо ҳаққи талаби чудоӣ аз шавҳараашро дорад, ба унна, ҷабб ва хисо маҳдуд меша

<sup>1</sup> Раддулмӯҳтор бар Дур. – Ҷ. 5. – С. 179.

ванд ва зоҳирان бинобар назари имом Муҳаммад (рҳ) пеши, махавӣ ва чунун низ дар радифи онҳо қарор мегиранд, vale айбҳои дигарро шомил намешаванд.

Аммо бар асоси ривоятҳое, ки аз имом Муҳаммад (рҳ) дар ин замина ворид шудаанд, зан дар тамоми айбҳое, ки ба ҳёти заношавҳарӣ халал мерасонанд ва ё муоширати ҷинсиро монеъ мешаванд ва ё ўро дар ҳёти хонаводагӣ ба нокуфве рӯбарӯ месозанд, ҳаққи талаби ҷудоиро дорад. Он ҳам ба шарте ки зан пеш аз бастани ақд аз он оғоҳ на бошад ва ё пас аз он вақте ҳабардор шуд, ба он эътиroz оварад.

Дар Табийну-л-ҳақоиқ овардааст, ки имом Муҳаммад (рҳ) фармуд: «Агар дар мард айби фоҳиш (аз ҳадгузашта ва ҷиддӣ)-е вучуд дошта бошад, ки зан бо он ҳол тоқати зиндагиро бо вай надошта бошад, ҳаққи талаби ҷудоиро аз вай дорад. Зоро вай дар он ҳол ҳукуқи муоширати ҳудро ба даст оварда наметавонад ва ин дар боби муошират ба монанди ҷабб ва унна аст.<sup>1</sup>

Ибни Ҳумом дар Фатҳ овардааст, ки масъалаи хиёри фасҳ ба сабаби айбҳо дар байни саҳобаи киром (р) аз ма соили ихтилофӣ буда, ва қавли Муҳаммад (рҳ) зоҳиран дар ин бора роҷеҳтар аст.<sup>2</sup>

Ҷӣ тавре мебинем, дар ҳеч ҷое аз қаломи онҳо ба издивоҷ бо одамони гирифтори ин бемориҳо тавсия на шудааст, зоро бадоҳатҳои ақлӣ аз шаҳс талаб менамоянд, ки набояд ҳёти ҳудро дучори чунин бесарнавиштӣ ва мочарои пурмуҳотара намояд. Балки сухан дар бораи он аст, ки зане нодониста ба издивоҷи чунин бемороне дарояд ва пас аз бастани ақди никоҳ аз он ҳабардор шавад.

Ахиран баъзе маҳофили илмӣ ва маҷмаъҳои фикҳӣ дар ҷаҳони ислом ба баррасии мавзӯъ пардохта, дар ин замина қарорҳо ва тавсияҳои муҳимморо ба тасвиб расо-

<sup>1</sup> Фаҳруддин Усмон ибни Алии Зайлайӣ, Табийну-л-ҳақоиқ, шарҳи Канзу-д-дақоиқ. – Ҷ. 3 – С. 246. – Бейрут.

<sup>2</sup> Фатхулқадир. – Ҷ. 3. – С. 242.

нидаанд. Аз чумла, Анчумани фикҳӣ-тиббӣ дар нишасти давраи шашуми худ, ки дар таърихи 23-25 моҳи ҷимадал-оҳири соли 1414 ҳичрӣ мутобиқ ба 6-8 моҳи декабри соли 1993 дар Кувайт баргузор гардид ва Маҷмаи фикҳи исломӣ дар нишасти давраи нӯҳуми худ, ки дар таърихи 1-6 моҳи зулқаъдаи соли 1415 ҳичрӣ мувоғиқ ба 1-6 моҳи феврали соли 1995 дар шаҳри Абӯзабии Имороти Муттаҳидаи Араб баргузор гардид, пас аз баррасии паҳлӯҳои тиббӣ ва фикҳии бемории СПИД (ВИЧ) дар бораи талаби ҳаққи ҷудоӣ қарори зеринро ба тасвиб расониданд:

Зан ҳаққи талаби ҷудоӣ аз шавҳарро, ки гирифтори бемори вируси норасоии масунияти бадан гардидааст, дорад. Зоро ин беморӣ (СПИД-ВИЧ) бемории сироятӣ буда, асосан аз тариқи алоқаи чинсӣ сироят мекунад.<sup>1</sup>

### Ҳукми мафқуд ва аким

**1. Мафқуд** дар истилоҳи фикҳӣ касеро мегӯянд, ки аз шаҳри худ гоиб гашта, зинда ва ё мурдани вай маълум на бошад. Дар муддати ғиёби вай аз молу дорое, ки барҷо гузаштааст, бо ҳукми додгоҳ ба аҳлу аёлаш нафака мешавад.

Дар сурати мафқуду-л-асар ва бедарак гаштани мард, ки дигар аз ӯ ҳеч гуна маълумот ва нишонае дар даст на бошад, яъне мурда ва ё зинда будани вай маълум набошад, додгоҳ пас аз ҷаҳор сол ҳукми вафоти ӯро содир менамояд. Зан пас аз гузаштани иддай вафот, ки ҷаҳор моҳу даҳ рӯз аст, метавонад ба шавҳар барояд.

Дар назди мутақаддимини мазҳаб бинобар ривоятҳои гуногуне, ки аз имом Абӯҳанифа (рҳ) дар ин замина ворид гаштаанд, фақеҳон мӯҳлатҳои гуногунеро дар бораи муд

<sup>1</sup> Қарорҳо ва тавсияҳои Маҷмаи фикҳи исломӣ, қарори раками 90 (9/7). – Нусхай электронии он дар мактабаи шомила; Қарорҳо ва тавсияҳои Анчумани фикҳӣ-тиббӣ. – Нусхай электронии он дар мактабаи шомила; Алғиҳу-л-исломӣ ва адиллатуху. – Ч. 8. – С. 611, 824.

дати интизории зани шахси мафқуд зикр намудаанд. Замони интизории чунин зан дар ривояти Ҳасан ибни Зиёд аз имом Абӯҳанифа (рҳ) ба муддати яксаду бист сол аз рӯзи таваллуди шавҳари мафқудаш, дар ривояти Абӯюсуф ба муддати сад сол ва дар ривояте навад сол зикр гардидааст.

Ҳамчунин, назари дигаре дар ин бора вучуд дорад, ки муайян сохтани муддати интизории занро ба раъй ва салоҳиди ҳоким вобаста медонад ва ин назарро беҳтарин ваҷҳҳо дар масъалаи мафқуд донистаанд. Дар «Ҳидоя» гуфта шудааст: Ман муддати ҳафтод солро дар ин масъала аз ҳама муносибтар медонам. Аммо дар ривоятҳои зоҳирӣ мазҳаб омадааст, ки муддати он бо марги ҳамасронаш муайян сохта мешавад.

Аммо аз он чо ки дар чунин ҳолат ҳуқуқи зан комилан зоеъ мегардад ва пас аз гузашти навад, сад ва ё саду бист сол дигар ниёзе барои талаби чудой аз сӯи зан бοқӣ намемонад, улами мутааххир назари имом Молик (рҳ)-ро дар ин масъала мувофиқтар донистаанд.<sup>1</sup>

Ҳамчунин, ҳолати саломатӣ ва бемории шахси гумшуҷа, навъи сафар ва вазъияте, ки дар он гум шудааст, шаръян ба эътибор гирифта мешаванд.

*2. Ақим* ба мард ва зане гуфта мешавад, ки пас аз издивоч ва солҳо зиндагонии муштарак (якҷоя) фарзанд наёбанд.

Агар пас аз ташхиси духтур ва муойинаи тиббӣ уқм (бефарзандӣ) дар мард ташхис дода шавад, он мард дар ҳукми *иннин* дохил намешавад. Зоро иннин аз ҳамхобагӣ ва қудрати ҳамбистар шудан ба ҳамсара什 очиз омада буд,

<sup>1</sup> Дар Фатовои Баззозия гуфта шудааст: «Дар замони мо фатво ба қавли имом Молик аст». Зоҳидӣ гуфтааст: Баъзе асҳоби мо дар зарурат ба қавли имом Молик фатво медиҳанд. Аз Қаҳистонӣ ва Ибни Ваҳбон низ чунин ривоят шудааст. (Радду-л-муҳтор. – Ч. 6. – С. 357, 358).

Ин ибораҳо дар Ҳидояи шариф низ дар поварақии китоби «Мафқуд» ба таври комил зикр шудаанд ва тазаккуре бар он ба ин сурат илова гардидааст: *Оғоҳӣ*: Дар замони мо дар масъалаи зани шахси мафқуд бо ҳукми додгоҳи шаръ ба қавли имом Молик фатво дода мешавад». (Ҳидояи шариф. – Ч. 4. – С. 355, 356).

вале ақим ба ҳамхобагй бо занаш қодир мебошад ва танҳо ин ки фарзанд намеёбад.

Дар ин сурат, агар зан ба идомаи зиндагй бо чунин марде ҳозир набошад, метавонад бо ҷалби ризояти шавҳар талоқи худро аз вай ба даст оварад, яъне дар ивази моле ва ё бо тариқаे худро ҳулъ намояд.

**3. Таъқим** ба маъни бенасл (ақим) гардонидан аст ва дар истилоҳи роиҷи имрӯз ба маъни аз байн бурдани қобилияти насловарии мард ва ё зан ба воситаи амалияи ҷарроҳӣ ё бо тазриқи дору ва гайра аст. Имрӯзҳо дар ҷаҳони муосир ду сиёсати ба ҳам мутазодди демографӣ ба роҳ монда шудааст.

Дар қишварҳои гарбӣ тайи ҷанд даҳаи ахир шумораи аҳолӣ ва сатҳи зоиш рӯ ба қоҳиш ниҳодааст, дар ҳоле ки дар қишварҳои исломӣ ва баъзе қишварҳои дигари шарқӣ шумораи аҳолӣ бо суръат дар ҳоли афзоиш аст. Қишварҳои гарбӣ, аз як сӯ, бо таҷдиди назар дар сиёсатҳои қаблии ҳуд дар бораи рушди саршумори аҳолӣ, ба роҳ мондани барномаҳои нави демографӣ ва эътои имтиёзоти гуногуни молӣ, иҷтимоӣ ва гайра ба ҳонаводаҳои серфарзанд меҳоҳанд аз сари нав фарҳангӣ насловарӣ ва серфарзандиро дар байни мардуми ҳуд эҳё намоянд ва ба ин тартиб пеши роҳи қоҳиши бошитоби аҳолиро бигиранд.

Аз сӯи дигар, дар қишварҳои исломӣ ба василаи таблиғоти пурҳаҷм, имконоти васеъи иттилоотӣ ва дигар васоили таъсиргузорӣ, ки дар ихтиёр доранд, барномаи танзими насл, фарҳангӣ камфарзандӣ ва тарҳҳои пешгирий аз афзоиши аҳолиро тарвич менамоянд.

Ин тарҳҳо дар афкори баъзе давлатмардони қишварҳои мазкур то ҷое таъсир гузоштаанд, ки барои пешгирий аз рушди сареъи аҳолӣ барномаи таъқими баъзе оилаҳоро ба василаи анҷоми амалияҳои ҷарроҳӣ ва ё додани дорухое, ки қобилияти насловариро дар инсон аз байн мебаранд, ба роҳ мондаанд.

Аз он ҷо ки сарвати инсонӣ аз дидгоҳи ислом боарзиштарин сармоя дар миёни занцираи оғариниш ва бехтарин боигарии уммат ба шумор меравад, ба ҳифзи он тавсия намуда, дар роҳи рушди пайвастаи он таълимоти арзандае бар ҷой гузаштааст.

Албатта, дар миқёси фардӣ, вакте зарурате, ба монанди бемории модар, пеш ояд ва ё барои нигаҳ доштани фосилаи муносиби байни давраҳои бордорӣ манъи бордорӣ ба тариқи азл ва ё бо корбурди воситаҳои тиббӣ, аз қабили бастани даҳони бачадон ва гайра, шаръян ҷоиз аст. Вале ба роҳ мондани барномаи танзими насл ва ё баровардани қонуне дар сатҳи кишвар барои пешгирӣ аз насловарӣ бо мақосиди олии шариат мувофиқат намекунад.

Бар ҳамин асос, Маҷмаи фиқҳи исломӣ дар нишасти давраи панҷуми худ, ки дар таърихи 1-6 моҳи ҷимодалулои соли 1409 ҳичрӣ мувофиқ ба 10-15 моҳи деқабри соли 1988 дар Кувайт баргузор гардид, дар бораи танзими насл ва амалияи таъқим қарорҳои зеринро ба тасвив расонд:

**1.** Баровардани қонуни умумие (дар сатҳи кишвар), ки ҳуқуқи завҷайнро дар фарзанддорӣ маҳдуд намояд, ҷоиз нест.

**2.** Аз байн бурдани қобилияти насловарӣ дар мард ва ё зан, ки ба номи таъқим шинохта мешавад, агар зарурате онро тақозо нанамояд, ҳаром аст. (Вале агар зарурате онро тақозо қунад), пас дар зимни меъёрҳои шариат ҷоиз мебошад.

**3.** Ба таври муваққат гирифтани пеши роҳи бордорӣ барои дуртгар намудани фосилаи миёни давраҳои бордорӣ ва ё ба муддати муайяне бо ризояти якдигар боздоштани он, вакте зарурати шаръян мӯътабаре онро тақозо қунад, ҷоиз аст ва он ҳам ба шарте ки заараре ба бор наоварад, василаи бакоррафта шаръян дуруст бошад ва бар ҷанини борафтода таҷовузе сурат нагирад.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Қарорҳо ва тавсияҳои Маҷмаи фиқҳи исломӣ, қарори рақами (1). – Нусхай электронии он дар мактабаи шомила: Алфиқҳу-л-исломӣ ва адиллатуҳу. – Ҷ. 8. – С. 532, 533.

## Бордоркунии сунъӣ

Башарият ҳар андозае дар роҳи таъмини рафоҳи модӣ ва иктишофоти илмӣ пешрафт меқунад, ба ҳамон андоза мушкилоти зиндагӣ, талош дар роҳи дастовардҳои бешта-ри моддӣ ва завқи танаввӯъҳоҳӣ ҳаётро барои вай печида-тар месозад. Ба таври табии бо печидатар гаштани соҳто-ри зиндагӣ масоиле низ ба вучуд меоянд, ки дар гузаштаҳо ба он шакл ё умуман, ба амал наомада буданд ва ё бо на-мои хурдтаре ба ҷашм мерасиданд. Яке аз чунин масоил дар ҷаҳони имрӯз бордоркунии сунъӣ мебошад, ки аз сӯи маҷлисҳои қонунбарории баъзе қишварҳо ба тасвиб раси-дааст.

Ин масъала ба он мӯхтавое, ки имрӯз аз сӯи маҷлисҳои қонунгузории ин қишварҳо ба тасвиб расидааст ва ба он шакле, ки дар бемористонҳои маҳсус ва ё дар лаборатория (озмоишгоҳ)-ҳои тиббӣ ба роҳ монда шудааст, дар гузашта дар миёни мусалмонон ба таври амалий вучуд надошт, вале дар маҷмӯаи гаронмояи фикҳи исломӣ ба шаклҳои одитари он ишора шудааст. Илова бар ин, он чи дар фикҳи исломӣ дар ин ҳусус омадааст, аз он чи аз сӯи маҷлисҳои қонун-гузории қишварҳои аврупой дар ин бора ба тасвиб расида-аст, моҳиятан фарқ дорад, зоро муҳимтарин мақсад ва асле, ки дар зимни қонунгузории исломӣ дар ин замина дар назар гирифта шудааст, хифзи аслу насаби фарзандон мебошад, ҳамон ҷизе, ки аз назари қонунгузорони аврупой мавриди иҳмол қарор гирифтааст.

Бордоркунии сунъӣ, умуман, бо ду роҳ: бордоркунии дохилӣ ва бордоркуни берунӣ ва ё лабораторӣ сурат ме-гирад.

1. Бордоркунии дохилӣ он аст, ки нутфаи манавии мард гирифта ва ба василаи дастгоҳҳои маҳсус ба раҳм (бачадон) ва ё мавзеи муносибе дар маҳбили зан ворид со-хта мешавад, то дар дохил ба тухмхӯҷайраи манавии зан пайваста, онро бордор намояд.

2. Бордоркуни берунӣ он аст, ки нутфай манавии мард ва тухмҳучайраи зан гирифта ва дар дастгоҳои маҳсусе, ба монанди зарфҳо ва ё найчаҳое, ки бо муҳити баҷадон мувоғиқ гардонида шудаанд, ба таври лабораторӣ бо ҳам якҷоя ва бордор соҳта мешаванд ва пас аз муддате вақте нутфай бордоршуда ба афзоиш ва тақсимшавии ҳуҷайравӣ медарояд, онро ба бачадони зан интиқол медиҳанд, то марҳалаҳои такомули баъдии худро дар он ҷоидома дихад.

Масъала ва ё амалияи бордоркуни сунъии нутфай мард ва тухмҳучайраи зан ҷанд сурат дорад:

1. Амалияи бордоркуни нутфа (сперма)-и мард бо тухмҳучайраи зане анҷом дода мешавад, ки ҳамсари вай нест ва пас аз бордоркуни берунӣ дар озмоишгоҳҳои тиббӣ ба бачадони ҳамсари он мард ворид соҳта мешавад, яъне нутфай мард бо тухмҳучайраи зани бегонае ба таври озмоишгоҳӣ бордор карда мешавад ва пас аз он ба бачадони ҳамсари он мард ворид соҳта мешавад.

2. Нутфай марди бегонае бо тухмҳучайраи ҳамсари марди дигаре дар берун (ба таври озмоишгоҳӣ) бордор карда шуда, пас аз он ба бачадони ҳамсари он мард ворид соҳта мешавад.

3. Нутфа ва тухмҳучайраи зану шавҳари шаръӣ дар берун бордор карда шуда, сипас ба бачадони зани довтаби дигаре ворид соҳта мешвад, то барои он зану шавҳари шаръӣ фарзанд ба дунё оварад.

4. Нутфа ва тухмҳучайраи марду зани бегонае дар берун бордор карда шуда, он гоҳ ба бачадони ҳамсари шаръии марде гузошта мешавад, то барояшон фарзанде ба дунё ояд.

5. Нутфа ва тухмҳучайраи зану шавҳари шаръӣ дар берун бордор карда шуда, он гоҳ ба бачадони ҳамсари дуюми ҳамон мард ворид соҳта мешавад.

6. Нутфа ва тухмҳучайраи зану шавҳари шаръӣ дар берун бордор карда шуда, сипас ба бачадони ҳамон зан ворид соҳта мешавад.

7. Нутфай мард гирифта ва дар чои муносибе аз маҳбили ва ё бачадони ҳамсарааш ворид сохта мешавад.

Мачлиси «Мачмаи фикҳи исломӣ» дар нишасти давраи сеюми худ, ки аз 8-ум то 13-уми моҳи сафари соли 1407ҳ. (аз 11-ум то 16-уми октябрини соли 1986-уми милодӣ) дар шаҳри Аммон – пойтахти мамлакати Урдун баргузор гардид, натиҷаҳои зеринро дар бораи навъҳои амалияи бордоркуни сунъии фавқуззикр ба тасвиб расонд:

**а)** Панҷ навъи аввали амалияи бордоркуни сунъӣ шаръян ҳаром ва мамнӯъ ва бар хилофи мақсадҳои шариати ислом дар ҳифзи аслу насаби фарзандони мусалмон мебошанд.

**б)** Ду навъи ахири амалияи бордоркуни сунъӣ (шашум ва ҳафтум) дар ҳолати зарурат ва бо бакоргирии тамоми эҳтиётоти лозима боке надоранд.<sup>1</sup>

Насаби фарзанде, ки бо ду навъи ахири амалияи бордоркуни сунъӣ ба дунё меояд, шаръян аз ҳамон падару модар ба шумор меравад.

Чӣ тавре гуфтем, мусалмонон дар гузашта шояд ба таври амалӣ ба ин равиши бордоркуни чандон ошноиен на доштанд, vale дар маҷмӯаи фикҳи исломӣ дар бахши ма соили тақдирӣ ба шаклҳои одитари он ишораҳое шудааст ва ҳамин чиз заминай таҳқиқоти уламои ҷаҳони исломро дар масоили мусоир фароҳам овардааст.<sup>2</sup>

Дар Радду-л-муҳтор омадааст: «Агар зане мании шавхарашро ба фарҷи худ доҳил кунад (ва пас аз он талоқ шавад), ҳатман идда мепояд». Дар чои дигар мефармояд: «Агар канизе мании мавлояшро дар чизе гирифта ба фарҷи худ

<sup>1</sup> Доктор Абдулкарим Зайдон, Ал-муғассал фӣ аҳкоми-л-маръати ва-л-байти-л-муслим. – Ч. 9. – Бейрут: Муассисаи рисолат, 1417 ҳ. (1997). – С. 390. Минбаъд: Алмуғассал. Нусхай электронии китоби «Қарорҳо ва тавсияҳои «Мачмаи фикҳи исломӣ», қарори 16 (3/4). – С. 12, 13.

<sup>2</sup> Барои шиносой бо фикҳи тақдирӣ ба китоби «Иноми Аъзам бузургмарди таърихи башарият», навиштаи муаллиф муроҷиат намоед.

дохил кунад ва бо ҳамин бордор гашта, фарзанд ба дунё оварад, насаби он фарзанд аз мавлояш событ мегардад ва каниз модари фарзанд (умми валад) ба шумор меравад».<sup>1</sup>

Албатта, бандай мусалмон вакте ба тариқаи бордор-куни сунъӣ рӯй меоварад, ки аз роҳи табии муоширати чинсӣ бо ҳамсараваш фарзанд наёбад. Тибби мусосир бо пешрафтҳое, ки дар чанд даҳаи ахир намудааст, метавонад дар мавридиҳои зиёде ба вай кӯмак намояд. Дар ин ҷо чанд ҳолатеро зикр менамоем, ки зарурати бордоркуни сунъиро барои шахс пеш меоваранд:

**а)** Дар ҳолати заъиф гаштани ҳуҷайраҳои манавии мард нутфай вай дар лаборатория ғафстар соҳта шуда, дар давраи омодагии зан ба бордорӣ ба бачадони вай дохил карда мешавад.

**б)** Дар ҳолате, ки турши (кислотност)-и маҳбили зан ҳуҷайраҳои манавии мардро ба таври гайриодӣ кушта ногуд созад ва онҳо натавонанд зинда ба найчаҳои воридшаванда ба бачадон бирасанд.

**в)** Дар ҳолате, ки мард бо суръат инзол шавад ва тухмҳуҷайраҳои зан ҳануз омодаи оmezish ва бордор шудан нагашта бошанд.

**г)** Дар ҳолате, ки мард иннин (ҳез) ва аз муоширати чинсӣ очиз бошад, нутфай вай гирифта ва ба бачадони ҳамсараваш, агар ҷудоиро наҳоҳад, ворид соҳта мешавад.

**д)** Дар ҳолате, ки аксари ҳуҷайраҳои манавии мард мурда бошанд, нутфаҳои зиндаи он ба тариқи озмоишгоҳӣ ҷамъоварӣ ва ба бачадони зан ворид карда мешаванд.

Дар тамоми ин ҳолатҳо вакте зан солим бошад, амалияи бордоркуни ба таври дохилӣ сурат мегирад. Аммо агар найчаҳои интиқолдиҳондаи тухмҳуҷайра ба бачадон (труба) дар зан масдуд бошанд ва ё дуруст кор накунанд, дар ин сурат нутфай мард ва тухмҳуҷайраи зан дар берун ба таври лабораторӣ бордор карда ва дар давраи муносибе ба бачадони зан интиқол дода мешаванд.

<sup>1</sup> Ал-муфассал. – Ҷ. 9. – С. 382, 383.

Ба ҳар ҳол, масъалаи бордоркунии сунъӣ аз дидгоҳи шаръ бисёр нозук мебошад ва ҷуз дар ҳолати зарурат ва ба таври маҳдуд ҷоиз нест. Навъҳои гуногуни амалияҳои бордоркунии сунъӣ дар кишварҳои гарбӣ ба таври васеъе ба роҳ монда шудаанд, ки ба фарҳанги динии мо мувофиқ намебошанд. Бинобар ин, уламои ислом аз оқибатҳои бади он низ барҳазар доштаанд.

### Коштан ва ё интиқоли узвҳо

Имрӯзҳо ҳамзамон бо пешрафти илми тиб ва дастгоҳӣ ва ё мошинӣ шудани шароити зиндагӣ дар ҷаҳон масоили гуногуне дар арсаи ҳаёти мардум зухур кардааст, ки уммати ислом ба ҳайси муҳимтарин баҳши чомеаи ҷаҳонӣ аз пайомадҳои он барканор намондааст. Яке аз ин масоил масъалаи коштани<sup>1</sup> узвҳои бадани инсон дар шахси дигар аст, ки ҳам натиҷаҳои мусбатеро ба ҳамроҳ дошта ва ҳам ба зиёнҳои равонӣ ва иҷтимоӣ анҷомидааст. Зоро он дар шароите ҷараён гирифтааст, ки аз ҳар гуна меъёрҳои шаръӣ ба дур буда ва дар он қаромати инсонӣ ва кафолатҳои ҳуқуқии фард ба таври шоёне ба эътибор гирифта нашуудаанд.

Маҷмаи фикҳи исломӣ низ ба ин масъала эҳтимом дода, дар нишасти давраи ҷаҳоруми худ, ки дар таърихи 18-23 моҳи ҷимодалоҳири соли 1408 ҳичрӣ мувофиқ ба 6-11 моҳи февраляи соли 1988 милодӣ дар шаҳри Ҷадда баргузор гардид, пас аз баррасии ҳамаҷонибаи масъала онро ба тартиби зерин мавзӯъандӣ намуд, ки ҳар ҳолат ва ё мавзӯӣ он ҳукми худро дорад:

**1. Манзур аз узв дар ин маврид ҳар ҷузъе аз аҷзои бадани инсон аст, ки бофтаҳо, ҳуҷайраҳо, хун, узвҳои комил**

---

<sup>1</sup> Коштан ва ё интиқоли узвҳои баданро аз як шаҳс ба шахси дигар ба забони русӣ трансплантация ва ё пересадка органов ва ба забони англисӣ «Transplantation» меноманд.

ва гайраро шомил мешавад, ба монанди қарнияи чашм,<sup>1</sup> хоҳ дар чои худ бошад, хоҳ аз он берун оварда шуда бошад.

**2.** Зарурати бақо ва идомаи ҳаёт ва ё ҳифзи вазифаи асосии чисм, ба монанди биной, ба ин амр водошта бошад, ба шарте шахси истифодакунанда аз ҳаёти шаръян боэхтироме баҳраманд бошад.

**3.** Истифода аз ин амалия се сурат дорад:

- а)** интиқоли узв аз шахси зинда;
- б)** интиқоли узв аз мурда;
- в)** интиқол аз чанин.

**Сурати аввал**, ки аз интиқоли узв аз шахси зинда иборат аст, ҳолатҳои зериро дар бар мегирад:

1. Интиқол додани узв аз як чои чисм ба чои дигараш, ба монанди интиқоли пӯст, тагояки бинӣ, устухонҳо, рагҳои варид (вена), хун ва гайра.

2. Интиқол додани узв аз бадани шахсе ба бадани шахси дигар. Дар ин ҳолат он ё аз узвҳое аст, ки ҳаёти инсон ба он вобаста аст ва ё дар ҳаёти шахс аз аҳмияти поёнтаре барҳурдордor аст.

Он узве, ки ҳаёти инсон ба он вобаста аст, ё дар чисм танҳо як агад аз он вучуд дорад, ба монанди дил ва ҷигар ва ё ду агад, ба монанди гурдаҳо ва шуш.

Аммо он узве, ки ҳаёт ба он вобаста нест, ё вазифаи асосиеро дар чисм анҷом медиҳад, (ба монанди чашм, гӯшва гайра) ва ё вазифаи асосиеро анҷом намедиҳад, (ба монандиангушт, дандон ва гайра). Боз ё худ дар бадан коркард ва таҷдид мешавад, ба монанди хун ва ё таҷдид намешавад. Баъзе аз онҳо дар насад, хусусиятҳои ирсӣ ва шахсияти умумии инсон таъсир доранд, ба монанди хуся (туҳмҳои мард) ва туҳмдон (дар зан) ва баъзе аз онҳо дар ин кор таъсире надоранд.

---

<sup>1</sup> Қарния *-тиббӣ*: пӯстай шаффофе дар берунтарин қисмати чашм аст, ки қабати инабия ва гавҳараки чашм дар пушти он ҷойгир шудаанд.

**Сурати дуюм,** ки аз интиқоли узви мурда иборат аст ва марг ду ҳолат дорад: а) марги димог (магзи сар), ки тамоми сохтори он ба таври ниҳоӣ ва бебозгашт аз кор монад, б) ба таври ниҳоӣ ва бебозгашт аз кор мондани дил ва нафасгирӣ.

**Сурати сеюм,** ки дар он интиқоли узв (чузъе аз аҷзои бадан) аз ҷанин ба амал меояд. мавридҳои корбурди он се ҳолат доранд:

- а) ҷанине, ки худ ба худ иҷҳоз (партофта) шудааст;
- б) ҷанине, ки ба сабаби омили тиббӣ ва ё ҷиноие партофта шудааст;
- в) нутфаҳое, ки дар беруни раҳм (бачадон) парвариш шудаанд.

#### **Аҳкоми шаръии мавридҳои гуногуни фавқ:**

**1.** Интиқоли узв (бофтаҳо, рагҳо, пӯст ва гайра) аз як мавзеъ ба мавзеъи дигари бадани шахс бо риояи ин асл, ки нағъи мавриди назар дар он аз заарааш бештар бошад, ҷоиз аст. Он ҳам ба шарте ки ин кор барои барқарор соҳтани узви аз байн рафта ё барои баргардонидани шакл ё вазифаи муқаррарии узве ё барои ислоҳи норасоӣ ва ё аз байн бурдани зиштие, ки сабабгори озори равонӣ ва ё физиологии шахс гардидааст, сурат гирад.

**2.** Интиқоли узв аз ҷисми шахсе ба ҷисми шахси дигар, ба шарте худ аз худ дар бадан коркард ва таҷдид шавад, ҷоиз аст, ба монанди ҳун ва пӯст ва дар он бояд шахси табаррӯъкунанда (донор) аҳлияти комил дошта бошад ва тамоми шартҳои мавриди назари шаръ риоя шаванд.

**3.** Истифодай чузъе аз узви бадани шахс, ки ба сабаби беморие аз он гирифта (чарроҳӣ ва бурида) шудааст. ҷоиз аст, ба монанди қарнияти ҷашми шахсе, ки ба сабаби беморие аз вай бурида шудааст.

**4.** Интиқоли узве, ки ҳаёти инсон ба он вобаста аст, ба монанди дил ва ҷигар, аз шахси зинда ба шахси дигар ҳаром аст.

**5.** Интиқоли узве аз шахси зинда, ки аз байн рафтани он вазифаи асосиеро дар ҳаёти инсон муаттал месозад, ҳарчанд асли ҳаёт ба он вобаста набошад ҳам, ба монанди қарниияи ҳар ду чашм, ҳаром аст.

**6.** Интиқоли узве аз мурда, ки ҳаёти инсон ба он вобаста аст ва ё вазифаи асосиеро дар он анҷом медиҳад, ба ҷисми шахсе, ба шарте ҷоиз аст, ки шахси вафтида пеш аз вафоташ ба он иҷозат дода бошад ва ё ворисонаш пас аз маргаш ба он иҷозат диҳанд. Агар шахс маҷхулу-ш-шахсият ва ё беворис бошад, бояд валии амри мусалмонон ба ин амр мувофақа намояд.

**7.** Ҷавози интиқоли узв дар ҳолатҳое, ки дар боло баён гардид, машрут бар он аст, ки ба воситаи фурӯши узв анҷом нагирад. Зоро фурӯши узвҳои одамӣ ҳаргиз ҷоиз нест.<sup>1</sup>

**8.** Ҳар ҷизе ба ҷуз ҳолатҳо ва суратҳои зикршуда, ки ба гунае ба ин мавзӯъ баставӣ дорад, ба мутолия ва баррасӣ дар нишасти оянда мавкул мегардад.<sup>2</sup>

Маҷлиси Маҷмаи фиқҳи исломӣ ҳамчунин дар бораи интиқоли узвҳои таносулий дар нишасти давраи шашуми худ, ки дар таърихи 18-23 моҳи шаъбони соли 1410 ҳичрӣ мувоғиқ ба 14-20 моҳи мартаи соли 1990 милодӣ дар шаҳри Ҷадда баргузор гардид, қарорҳои зеринро ба тасвиб расонд:

### **1. Коштан ва ё интиқоли ғадудҳои таносулий:**

Аз он ҷо ки хуся (дар мард) ва тухмدون (дар зан) ба (вазифаи) ҳамл ва ифрози хусусиятҳои ирсӣ (коди генетикий)-и шахси интиқолёфта аз вай ҳатто пас аз интиқол ба қабулкунандай нав идома медиҳанд, пас интиқол ва кош-

<sup>1</sup> Ба ин маъно, ки интиқоли узв ба сурати табаррӯъ аз сӯи шахси диҳанда (донор) ба қабулкунанда дода шавад, на ба тарики фурӯш. Зоро ҳариду фурӯши узвҳои одамӣ дар ислом ҷоиз нест. Вале агар шахси дуюм ба шакли ҳадя, кӯмаки бегаразона ва бо иқдоми ҷавонмардона ба вай ҷизе диҳад, ҷоиз аст.

<sup>2</sup> Қарорҳо ва тавсияҳои Маҷмаи фиқҳи исломӣ, қарори рақами (1). – Нусхай электронии он дар мактабаи шомила; Алфиқҳу-л-исломӣ ва адиллатуҳу. – Ҷ. 8. – С. 505-508.

тани онҳо дар шахси дигар шаръян ҳаром аст.<sup>1</sup>

### **2. Коштан ва ё интиқоли узвҳои таносулий:**

Коштан ва ё интиқоли баъзе узв (чузъ)-ҳои таносулий файр аз авратҳои фализа, ки ноқили хусусиятҳои ирсӣ нестанд, дар ҳолати зарурат ва тибқи меъёрҳои шаръие, ки дар қарори рақами (1) давраи чаҳоруми Маҷмаъ баён гардиданд, ҷоиз мебошад.<sup>2</sup>

### **3. Ҷарроҳии ороишӣ ва ё тармимӣ (пластики):**

Гузаронидани ҷарроҳӣ барои ислоҳи узве аз узвҳои бадан ва ё барои зебой, ки ба он ҷарроҳии пластикий ва ё қосметикий мегӯянд ва имрӯз хеле ривоҷ ёфтааст, ба шарте бар ҳилоғи арзишҳои исломӣ ва меъёрҳои шаръӣ коре содир нашавад, боке надорад. Вале табдил додани чинс<sup>3</sup> ва интиқоли ғадудҳо аз узвҳои ғализай таносулий, чӣ тавре баён шуд, қатъян ҳаром ва мамнӯъ аст.

Маҷлиси Маҷмаи фикҳи исломӣ дар нишасти давраи ҳаждаҳуми худ, ки дар таърихи 24-29 моҳи ҷимодулоҳири соли 1428 ҳичрӣ, мувоғиқ ба 9-14 июляи соли 2007, дар шаҳри Бутроҷоёи кишвари Малайзия баргузор гардид, дар бораи ҷарроҳии ороишӣ қарорҳои зеринро ба тасвиб расонд:

<sup>1</sup> Ҷӣ тавре мулоҳиза мешавад, дар қарори Маҷмаъ дар миёни ғадудҳои таносулий, ки аз хусяҳои мард ва тухмдони зан иборатанд ва узвҳои таносулий фарқ гузашта шудааст. Интиқоли ғадудҳои таносулий ба ҳеч ваҷҳ ҷоиз нест, дар ҳоле ки интиқоли чузъе аз узвҳои таносулий файр аз авратҳои ғализа ҷоиз аст. Зоро ғадудҳои таносулий саргҳи пайдоиши нутғаи мард (оби манӣ) ва зан (тухмҳучайра) мебошанд, ки ҳар яке ҳомил ва ноқили хусусиятҳои ирсӣ ва коди вироsatӣ (генетикий) мавсум ба ДНК ба ҷанин ҳастанд.

<sup>2</sup> Қарорҳо ва тавсияҳои Маҷмаи фикҳи исломӣ, қарори № (59/8/6). – Нусхай электронии он дар мактабаи шомила; Алфиқӯ-л-исломӣ ва адиллатҳу. – Ҷ. 8. – С. 553.

<sup>3</sup> Манзур зоҳиран тағиیر додани чинси мардона ба занона ва занона ба мардона аст, ки бо иваз кардан дастгоҳи таносулий ба воситаи ҷарроҳии тармимӣ (пластикий) сурат мегирад.

Гузаронидани ҷарроҳии ороишӣ дар зарурат ва барои рафъи ҳочиёт ҷоиз аст, вакте:

**а)** барои барқарор намудани шакли аввалии узвҳои бадан бошад,

**б)** барои барқарор сохтани вазифаи маъмулии узви бадан бошад,

**в)** барои ислоҳи нақсҳои узвӣ бошад, ба монанди лаби чок, бинии каҷ, доғҳои бадан, ангушт ва ё дандони зиёдатӣ, ангуштони часпида ва гайра, ки аз ҷиҳати ҷисмӣ ва ё равонӣ боиси озори соҳибаш мегарданд,

**г)** барои ислоҳи нақсҳо ва осебҳое бошад, ки бар асари оташсӯзӣ, ҳаводис (-и табиӣ), бемориҳо ва гайра ба вучуд омадаанд, ба монанди интиқоли пӯст ва ҷарроҳии он,

**д)** барои бартараф сохтани зиштие (дар бадан) бошад, ки аз ҷиҳати равонӣ ва ё ҷисмӣ ба шаҳс осеб ва озор мерасонад.

Ҷарроҳии ороишӣ дар мавридиҳои зерин ҷоиз нест:

Вакте барои тағирии хилқати солими инсонӣ бошад, ба монанди тағирии тархи рӯй ва қиёфа, то бо ҷеҳраи нав зуҳур намояд ва ё барои фиребидан ва ғурехтан аз адолат ба он рӯй оварад.<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Қарорҳо ва тавсияҳои Маҷмаи фиқхи исломӣ, қарори № (18/11-173). – Нусхай электронии он дар мактабаи шомила; Алфиқҳу-л-исломӣ ва адиллатуҳу. – Ҷ. 8. – С. 804, 805.

Гуфтанист, ки дар ин ҷо баъзе бандҳои қарори Маҷмаъ иқтибос шудаанд, на ҳамаи онҳо.

## Фасли ҳафтум

### ИДДА

Идда дар лугат ба маъни шумурдан аст ва дар истилоҳи шаръ он таваққуф ва интизориест, ки пас аз завол ва аз байн рафтани никоҳ бар зан воҷиб мегардад, ба шарте ки никоҳ бо анҷоми ҳамхобагӣ ва ё хилвати саҳеха тасбит ва устувор шуда ва ё шавҳар даргузашта бошад.

Иддаи занон бинобар ҳолатҳои гуногуни худи онҳо ва бинобар ҳолатҳои ҷудой ҷорӣ мешавад. **а)** иддаи занони ҳайзбин, **б)** иддаи занони ноҳайзбин, **в)** иддаи занони бордор, **г)** иддаи вафот. Як ҳолати дигар вучуд дорад, ки зан дар он иддае намепояд ва он – талоқ шудани зан пеш аз ҳамхобагӣ ва хилвати саҳеха мебошад.

**1.** Вақте миёни зану шавҳар танҳо ақди никоҳ сурат гирифта бошад, вале ҳамбистарӣ ва ё хилвати саҳехае анҷом нағирифта бошад, ин зан пас аз талоқ иддае намепояд (надорад). Куръони карим дар ин бора мефармояд:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ  
 أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

«Эй қасоне, ки имон овардаед, вақте занони мӯъминаро никоҳ намудед, он гоҳ пеш аз ҳамбистарӣ ва даст расонидан онҳоро талоқ кардед, пас бар онҳо ҳеч иддае нест, ки онро барои шумо бипоянд...».<sup>1</sup>

**2.** Аммо агар шавҳарашибимирад, хоҳ ҳамбистарӣ бо вай сурат гирифта бошад ё не, идда мепояд. Дар ин ҳолат зан иддаи вафот мепояд. Куръони карим дар ин бора ме-

<sup>1</sup> Сураи Аҳзоб, 33: 49.

фармояд:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَاجًا  
بَرَّصُنَ أَرْبَعَةً بِأَنفُسِهِنَّ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

**«Ва онхое, ки аз миёни шумо вафот менамоянд ва пас аз худ заноне бар чой мегузоранд, чор моҳу даҳ рӯз бо худ интизорӣ мекашанд».<sup>1</sup>**

Ҳамин ки мард ҳамсарашро талоқи боин ё раҷъӣ на-муд ва ё на бо талоқ, балки аз тарафи додгоҳи шаръ миёни онҳо ҷудоӣ воқеъ шуд, иддаи зан оғоз мегардад.

3. Дар сурате зан ҳайзбинанда бошад ва бо вай ҳамбистарӣ сурат гирифта бошад ва бо талоқ аз шавҳа-раш чудо гашта бошад, муддати иддааш се ҳайз аст. Қуръони карим дар ин бора мефармояд:

وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةُ قُرُوءٍ

**«Ва занони талоқгашта муддати се қуръ (ҳайз) бо худ интизорӣ мекашанд».<sup>2</sup>**

4. Вале агар аз рӯи ҳурдсолӣ ё бузургсолӣ ва ё бар асари беморие ҳайз набинад, муддати иддааш дар чунин ҳолат се моҳ мебошад. Қуръони карим дар ин бора ме-фармояд:

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيطِ مِنْ نَسَابِكُمْ إِنْ أَرْتَبَتْمُ  
فَعَدَّهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضُنَ

**«Ва он занонатон ки аз ҳайз боз мондаанд, агар дар ко-ри онҳо ба шак афтодед, пас иддаи онҳо се моҳ аст ва ҳа-мин тавр, он заноне, ки ҳанӯз ба синни ҳайз нарасида-анд...».<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Сураи Бақара, 2: 234.

<sup>2</sup> Сураи Бақара, 2: 228.

<sup>3</sup> Сураи Талоқ, 65: 4.

**5.** Агар зани талоқшуда ҳомила (бордин) бошад, иддаи вай вазъи ҳамлаш (таваллуд кардан) мебошад. Ҳамин ки таваллуд намуд, иддааш ба поён мерасад. Қуръони қарим дар ин бора мефармояд:

**وَأَوْلَئِكُمْ أَجْلَهُنَّ أَن يَضَعُنَ حَمَلَهُنَّ**

**«Ва занони бордин поёни муддати иддаашон ин аст, ки ҳамлашонро вазъ намоянд».<sup>1</sup>**

### Масоили гуногуни ин боб

**1.** Зане, ки шавҳараш даргузашта бошад, иддаи вай ҷаҳор моҳу даҳ рӯз мебошад, Вале агар ин зан низ ҳомила бошад, иддааш бо вазъи ҳамлаш ба поён мерасад.

**2.** Зани талоқшудае, ки ҳайз намедид, пас аз гузашти ду моҳ аз вақти талоқ ба ноҳост ҳайз бинад, он ду моҳи сипарӣ гашта эътиборе надоранд. Бояд муддати се ҳайзи дигар идда бипояд. Агар зани ҳайзбинанде пас аз ду ҳайз ойиса гардад, яъне ба сабаби пири аз ҳайз боз монад, он ду ҳайзи вай эътиборе надорад, бояд ба муддати се моҳи дигар идда бипояд.

**3.** Агар шавҳари хурдсоли зани ҳомилае аз дунё даргузарад, иддаи вай вазъи ҳамл (таваллуд кардан) аст, вале наасаби фарзанд аз он шавҳари хурдсол собит намешавад.

**4.** Шахсе ҳамсари худро дар ҳолати ҳайз талоқ кунад, он ҳайз аз идда ҳисоб намешавад, барои идда се ҳайзи дигар бояд бигзарад.

**5.** Агар зан бигӯяд, ки иддаам гузаштааст ва мард ўро такзиб (рад) намояд, сухани занро бо ёд намудани савганд тасдиқ ва эътибор карда мешавад.

**6.** Иддаи зане, ки аз никоҳи фосид чудо гардидааст ё зане, ки аз рӯи иштибоҳ бо ў ҳамхобагӣ сурат гирифтааст, чи мард зинда бошад ва чи бимирад, дар ҳар ду сурат се

<sup>1</sup> Сураи Талоқ, 65: 4.

ҳайз аст.

**Эзоҳ:** Никоҳи фосид монанди ақдест, ки бе ҳузури ҳеч шоҳиде баста шудааст ё ақд бастан бо зане, ки хоҳараши ҳанӯз дар ҳолати иддаи талоқ аз ҳамон мард ба сар мебарад. Ҳамхобагӣ аз рӯи иштибоҳ мисли он аст, ки марде бо зани бегонае ба гумони ин ки ҳамсари худаш мебошаад, наздикӣ намояд.

7. Зане дар идда ба сар мебурд, ки аз рӯи иштибоҳ марде бо ў ҳамбистар шуд, бояд иддаи дигар бипояд ва ҳар ду идда дар ҳам тадохул (идғом) мешаванд. Масалан, занеро шавҳараши талоқ дод ва вай пас аз талоқ як бор ҳайз дид ва дар ҳамин асно марде иштибоҳан бо вай ҳамбистар шавад, бояд се ҳайзи дигар барои комил гардишани иддааш бар вай бигзарад.

8. Марде ҳамсари худро талоқи боин намуд ва дар аснои идда ўро ба никоҳи худ даровард, vale бори дигар вайро талоқ кард, бояд иддаи дигар бишуморад (бипояд) ва маҳри комил ба вай дода шавад, ҳарчанд дар никоҳи дуюм ҳамхобагие бо ў сурат нагирифта бошад.

9. Огоҳ соҳтани зан аз талок барои воқеъ шудани талоқ зарурат надорад. Масалан, мард пас аз муддате мегӯяд, ки аз фалон таърих туро талоқ намудаам, агар аз он таърих то лаҳзай иқрори мард иддаи зан ба поён расида бошад, билофосила, зан метавонад бо марди дигаре ба шавҳар барояд, ба шарте дар муддати номбурдааш занро тарқ намуда бошад.

### Ҳикматҳои идда

**а)** Фароҳам омадани фурсати дигаре барои шавҳар, то дар муддати иддаи ҳамсараши тамоми фикру андешаҳои худро ба кор гирад ва вақте ба ин хулоса омад, ки бо ҳамон ҳамсараши зиндагонии худро идома дихад, агар талоқи раҷъӣ бошад, бе ҳеч гуна ҳарочоту саргардонӣ ба ў рӯҷӯй менамояд.

**б)** Мушаххас гардидани вазъи ҳомила будан ва набудани зан, то аз омехтани наслҳо бо яқдигар пешгирӣ шавад.

**в)** Агар шавҳар фавт карда бошад, зан ба унвони вадорӣ ба шавҳари худ ва изҳори ҳамдардӣ бо хонаводаи ў, муддати чаҳор моҳу даҳ рӯз аз шавҳар кардан худдорӣ менамояд.

Ислом аслан хоҳони хонаводаи хушбаҳт ва ба камол расидани фарзандони рашиду саодатманд дар муҳити солими хонавода мебошад. Бинобар ин, аз ҳамон ибтидо, дар мавриди интиҳоби ҷуфт ва ҳамсари ояндаи ҳаёт ва куфву ҳамсанги муносиб омӯзаҳо ва иршодоти муҳиммеро барои наслҳои ҷавони уммат пешкаш намудааст.

Ҳамин тавр, дар бораи баргузории маросими хостгорӣ, ки беҳтар аст бо ҳузур ва назарҳоҳии шаҳсиятҳои диндор, рӯзгордида ва аҳли ташхису салоҳ сурат бигираад, маҷмӯаи салоҳдидҳо ва намунаҳои амалиеро бар пешорӯи фарзандони мусалмон қарор додааст ва дар марҳалаҳои ҳассоси ақди никоҳ, ки бояд бо ризоят ва ҳузури сарпаст ва валии он ду ҷавон баргузор гардад ва хулоса, дар тамоми марҳалаҳои рушди фикрию ақлонӣ ва дар саросари даврони қасби таҷрибаҳои зиндагӣ, тавсияҳо ва роҳномоиҳои заруриро барои пайравони худ намудааст, то таҳдаби хонавода ҳарчи мустаҳкамтар рехта шавад.

Агар пас аз ин ҳама иноят ва таваҷҷӯҳе, ки ислом ба бунёди хонаводаи солим медиҳад, боз носозгорӣ ва қашмакашҳои хонаводагӣ дар миёни зану шавҳар сурат гирад, роҳҳои ҳалли мусолиматомези он бояд чуста шавад. Дар сурати ноком мондани тамоми роҳи ҳалҳо ва ба ҷудои анҷомидани низоъи хонаводагӣ, бо талоқи навъи аҳсан ва маснун аз ҳам ҷудо шаванд ва фурсате барои андешидан ва роҳе барои ақиб бозгаштани худ боқӣ гузоранд.

Якбора худро аз неъмати хонавода ва оғӯши гарми фарзандон маҳрум насозанд. Албатта, қариб аксари мушкилоти хонаводаҳо ва носозгориҳои зану шавҳар дар на-

тичаи риоя нагардидаи тавсияҳо ва роҳнамоиҳои арзишманди ислом дар марҳалаҳои гуногуни бунёди хонавода ба вуҷуд меоянд.

## Ҳидод

**Ҳидод** дар лугат ба маъни тарки зинату ороиш аст ва дар истилоҳи шаръ *ба маъни азодорӣ ва мотам гирифта ни зан бар марги шавҳараши* мебошад.

– Зане, ки дар иддаи талоқи боин ва ё дар иддаи вафоти шавҳараши ба сар мебарад, дар айёми гузаронидани иддааш набояд худро зинату ороиш диҳад. Риояи ин ҳолатро аз ҷониби зане, ки дар идда ба сар мебарад, ҳидод гуфта мешавад.

Расули Худо (с) мефармояд: «*Барои зане, ки ба Худо ва рӯзи оҳират имон дошта бошад, ҳалол нест, ки бар мурдае бештар аз се рӯз мотам гирад, магар бар шавҳараши, ки бояд барои вай чор моҳу даҳ рӯз азодорӣ намояд*».<sup>1</sup>

– Зане, ки дар айёми иддаи худ ба сар мебарад, набояд аз ҷониби касе бо сароҳат ҳостгорӣ шавад, вале бо рамзу қиноя ба миён овардани ёди никоҳ боке надорад.

– Зане, ки айёми иддаи худро аз талоқи боин ва ё раҷъӣ мегузаронад, то поёни мӯҳлати идда аз хона хориҷ нашавад. Танҳо дар сурате ки зарурате, ҳамчун беморӣ пеш ояд, метавонад аз хона хориҷ шавад.

– Зане, ки дар иддаи вафоти шавҳараши ба сар мебарад, метавонад рӯзона ва ё дар аввалҳои шаб барои таъмини ниёзҳо ва баровардани эҳтиёҷоташ аз хона хориҷ шавад.

– Зани кофира (бедин) ва духтари хурдсоле, ки шавҳараши ўро талоқ додааст, бар онҳо ҳидоде нест, яъне метавонанд худро ороишу зинат диҳанд.

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 1280, 1281, 1282, 5334, 5339, 5345; Саҳехи Муслим, 3709 (1486)-58, 3710 (1487).

## Собит шудани насаб

Насаб яке аз қавитарин пояҳои хонавода буда, дар миёни афроди оила пайванди хуниро ба вучуд меоварад. Ҳифз ва таҳқими ин таҳдоби иҷтимоӣ яке аз мақсадҳои куллии ислом ба шумор меравад. Худованд пайванди насабро яке аз неъматҳои худ барои инсон донистааст, он ҷо ки мефармояд: «**Ва Ӯст он Ҳудое, ки башарро аз об оғарида ва (пайванди) ўро (ба тариқи) насаб ва сехрӣ (домодӣ) гардонидааст**».<sup>1</sup>

Аз ин рӯ, дини ислом зану мардро ба ҳифзи покизагии насаби фарзандон тавсия намуда, онҳоро аз дохил соҳтани қӯдакони маҷхулулasl ва ё аз тариқи зино бадунёомада ба қавми хеш ва ҳамчунин аз инкори фарзанди худ наҳӣ кардааст. Расули Ҳудо (с) мефармояд: «*Қадом зане бар қавме касеро дохил созад, ки аз онҳо нест, пас аз сӯи Ҳудо дар ҷизе нест ва ҳаргиз Ҳудованд вайро дохиши биҳшишт нагарданад ва қадом марде фарзанди ҳудро инкор намояд, дар ҳоле, ки ўро мешиносад, Ҳудо аз вай дар ҳиҷоб (ҷудо) гардад ва ўро дар рӯзи қиёмат бар сари аввалин ва охирин расво созад*».<sup>2</sup>

Камтарин муддати ҳамл (бордорӣ) шаш моҳ пас аз ақди никоҳ дар назди имом Абӯҳанифа (рҳ) ва аз вақти дуҳул дар назди имом Муҳаммад (рҳ) аст ва аксари муддати ҳамл ду сол аст. Агар фарзанде дар миёни камтарин ва аксари муддати ҳамл, яъне пас аз шаш моҳ то ду сол ба дунё ояд, насаби вай аз мард собит мешавад, хоҳ пас аз никоҳи саҳех бо он зан ҳамхобагӣ намуда бошад, хоҳ бо никоҳи фосид ва ё ватии бо шубҳа.

Ин матлаб аслан ба таваллуди фарзанд пас аз талоқ ва ҷудоии зану шавҳар бастагӣ дорад. Зоро дар ҳолати

<sup>1</sup> Сураи Фурқон, 25: 54.

<sup>2</sup> Сунани Абӯдовуд, 2263; Сунани Насой, 3481; Сунани Ибни Моча, 2743. Бусайрий исноди онро заъиф гуфтааст.

барқарор будани ақди никоҳ насаби фарзандон, агар мард онро инкор накунад, ба таври табий аз вай событ мешавад. Аммо дар сурати инкори мард масъалаи лиъон пеш меояд, ки дар мавзӯи лиъон баён гардид.

Вақте насаби фарзанд аз мард событ гардид, чи аз никоҳи саҳеҳ бошад, чи аз никоҳи фосид ва ё ватий бо шубха, тамоми пайвандҳои насабӣ, ба монанди маҳрамият, ҳаққи нафака ва гайра ва ҳамин тавр осори ҳукуқӣ, ба монанди меросбарӣ ва гайра, дар байни онҳо событ мегарданд.

### **Баёни масоили ин боб**

**1.** Агар зани талоқи раҷъӣ шудае пас аз ду сол ё бештар аз он тифле ба дунё оварад, насаби тифл, ба шарте зан ба гузаштани иддааш иқрор надошта бошад, аз ҳамон марди талоқдиҳанда событ мешавад.

Ба шарте дар муддати камтар аз ду сол таваллуд намояд, ба маҳзи гузаштани ҳамли худ (таваллуд кардан) зан аз шавҳараш талоқи боин мешавад ва насаби тифл аз он шавҳараш событ мегардад. Агар тифл пас аз ду сол аз вақти талоқ ба дунё омада бошад, дар сурате талоқ раҷъӣ бошад, ин таваллуд ручӯъ ҳам ба шумор меравад.

**2.** Зани талоқи боингаштае агар дар муддати камтар аз ду сол аз вақти талоқ тифле ба дунё оварад, насаби тифл аз талоқдиҳанда событ мешавад, Вале агар пас аз ду соли комил фарзанде ба дунё оварад, насаби тифл аз талоқдиҳанда событ намешавад. Аммо дар сурате мард субути насабро аз худаш даъво намояд, насаб аз вай событ мешавад.

**3.** Зани хурдсоли ба боин талоқгаштае, ки қобили ҳамбистарӣ буда, агар пас аз нӯҳ моҳ аз вақти талоқ фарзанде ба дунё оварад, насаби тифл аз талоқдиҳанда событ намешавад. Агар дар камтар аз нӯҳ моҳ таваллуд намояд, насаб событ мешавад.

**4.** Зани шавҳармурда то муддати ду сол аз замони марги шавҳараш ҳар гоҳ фарзанде ба дунё оварад, насабаш аз марди қазокарда событ мешавад.

**5.** Агар зани талоқгашта ба гузаштани иддааш икror намояд, он гоҳ дар муддати камтар аз шаш моҳ фарзанде таваллуд намояд, насаби тифл аз талоқдиҳанда событ мешавад.

**6.** Зане, ки айёми иддаи худро аз сар мегузаронад, дар сурате даъво намояд, ки тифли навзод аз ман таваллуд шудааст, бояд ба даврони пеш аз чудоии он зан таваҷҷӯҳ шавад, агар осори ҳомилагӣ бар вай ба ҷашм мерасид ё шавҳар ба бордории вай эътироф намояд, дар ҳақиқат, он тифл аз ҳамон зан ба дунё омадааст ва ниёзе ба исботи дигар надорад. Дар ғайри ин сурат бояд ду мард ва ё як марду ду зан ба дурустии қавли зан шаҳодат диханд ва агар касе ҳам пайдо нашавад, ки ба ин амр шаҳодат дихад, сухани зан беасос доноста мешавад.

**7.** Зане, ки шавҳараш даргушаштааст, агар қабл аз ду сол фарзанде ба дунё оварад ва ворисони шахси даргушашта ба дунё омадани тифлро аз он шахс тасдиқ намоянд, насаби тифл аз шахси мутаваффо (даргушашта) событ мешавад.

**8.** Марде бо зане ақди заношӯй барқарор намояд ва ҳанӯз аз таърихи бастани ақд шаш моҳ нагушашта, ки зан фарзанде ба дунё оварад, насаби навзод аз он мард событ намешавад. Агар фарзанд пас аз гузаштани шаш моҳи комил ё бештар аз он аз таърихи ақд ба дунё ояд, насаб аз шавҳар событ мешавад, хоҳ мард бо сароҳат онро эътироф намояд ва ё ҳомӯшӣ гузинад.

Вале агар мард вилодатро инкор намояд, бо шаҳодасти як зан вилодат событ мешавад. Аммо агар шавҳар насабро комилан аз ҳуд нафӣ (рад) намояд, яъне бигӯяд, ки ин фарзанд аз ман нест, дар ин сурат бояд лиъон баргузор шавад.

**9.** Вақте зан фарзанде ба дунё овард, дар сурате ки бо шавхари худ бар сари таъйини таърихи издивочи худ ихтилофи назар дошта бошанд, масалан, шавҳар мегўяд муддати чаҳор моҳ мешавад, ки туро ба никоҳи худ даровардаам ва зан бошад, шаш моҳ шудааст, мегўяд, дар ин чо шаръян гуфтаи зан мавриди тасдиқ қарор мегирад.

### Нигаҳдорӣ ва парастории кӯдак

Чун миёни зану шавҳар чудоӣ афтод, ба нигаҳдорию парастории фарзанд модар сазовортар аст ва падар бояд нафақа ва ҳарчи парастории фарзандро пардоҳт намояд. Дар сурате ки модар ин парасториро наҳоҳад, ба ин кор бояд маҷбур соҳта нашавад.

Вақте модар мавҷуд набошад, модари модар ва агар вай ҳам набошад, модари падар аз ҳоҳарони тифл ба парастории вай сазовортаранд. Вақте модари падар ҳам набошад, ҳоҳарони кӯдак аз аммаҳову ҳолаҳо ва агар ҳоҳаре надошта бошад, ҳола аз амма сазовортар аст. Вале занҳои номбурда ба муҷарради ба шавҳар баромадан барояшон ҳукукे дар парастории кӯдак боқӣ намемонад.

Дар сурате аз занҳои номбурда барои парастории кӯдак касе мавҷуд набошад, аз мардон ҳар кӣ аз рӯи қаробат (хешовандӣ) бо вай наздиктар аст, агар рағбате дар парастории ў дошта бошад, ба ин кор авлотар мебошад.

Модару бибӣ то замоне ҳаққи парастории писарбачаро доранд, ки ҳӯрдану ошомидан, либос пӯшидан ва ба қазои ҳоҷат рафтани бе кӯмаки касе аз дасташ биёд. Духтарро бошад, то синни балоғат расидан парасторӣ намоянд, он гоҳ онҳо бояд ба падар баргардонида шаванд.

Зани талоқгашта наметавонад кӯдакро аз он шаҳре, ки падари кӯдак дар он ба сар мебарарад, берун барорад, ба ҷуз он ҷое, ки ақди никоҳ қаблан дар он баргузор гардида буд.

## Нафақа ва таъмини ниёзҳо

**1.** Нафақаи зан бар шавҳар ба шарте вочиб аст, ки зан дар хонаи шавҳар ба сар барад ва бечуну чаро тархи (барнома) зиндагӣ ва масири ҳаёти худро дар ихтиёри вай бигзорад, фаркे надорад, ки зан мусалмон бошад ё кофир.

**2.** Нафақа аз ҳӯрок, пӯшок, ҷои зист ва дар сурати хуб будани вазъи майшӣ-ичтимиои мард аз ба хидмат гирифтани хидматгоре иборат аст.

**3.** Дар баровардани нафақа вазъи майшӣ –ичтимиои зану шавҳар дар назар дошта мешавад. Аз боби мисол, вакте зану шавҳар ҳар ду сарватманд бошанд, нафақаи сарватмандона бар мард лозим мегардад ва дар сурати фақиру бенаво будани ҳар ду нафақаи фақирона ва муносаб ба ҳолашон ва агар зан бенаво ва мард сарватманд бошад, нафақаи миёнаҳолонае вочиб мебошад.

Куръони карим дар ин бора мефармояд:

لِيُنِفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعِتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقٌ فَلْيِنْفِقْ مِمَّا

إِاتَّهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَتَهَا

«(Одами қушодаҳол ва) доранда бояд бо қушодадастӣ (дар нафақаи ҳамсарав) инфоқ намояд ва касе (дари) ризқ бар вай танг гардидааст, пас бояд аз он чи Худо ба ў додааст, инфоқ намояд. Худо аз касе, ба ҷуз он чӣ ба ў додааст, талаб наменамояд...».<sup>1</sup>

Ҳарчанд ин оят нафақаи даврони иддаи занонро баён менамояд, vale меъёри муайяннамудаи он дар тамоми мавридиҳои дигари нафақа мӯътабар мебошад.

**4.** Дар сурате зан пас аз дарёфти маҳри худ хонаи шавҳарро тарқ намояд, агар ин амали вай ба унвони

<sup>1</sup> Сураи Талок, 65: 7.

носозгорӣ бошад, то замоне ба хонаи шавҳар барнагардад, нафақае барояш лозим намебошад, яъне мард аз расонидани нафақааш озод аст, Вале агар рафтани ўз хонаи шавҳар бо ин мақсад набошад, мард бояд нафақаи вайро бирасонад.

**5.** Вақте зан аз рӯи хурдсолӣ қобили унсу муошират (ҳамбистарӣ) набошад, нафақае барояш воҷиб нест. Аммо агар шавҳар бинобар хурдии солаш қудрати бо зан ҳамбистар шуданро надошта бошад ва зан расида (бузург) аст, нафақаи вай бояд аз моли шавҳарааш бароварда шавад.

**6.** Зан агар ба сабаби қарздорияш ба ҳабс гирифта шавад, дар сурате ки бо вуҷуди қудрати пардоҳти қарз аз додани он сар печида бошад, нафақаи вай аз зиммаи шавҳарааш соқит мешавад. Вале агар аз пардоҳти он очиз мондааст, дар ин сурат нафақаи вай бар мард дар даврони маҳбусияш низ лозим аст.

**7.** Агар зан бо маҳрами дигаре ғайр аз шавҳар ба сафари ҳаҷ барояд, нафақааш дар муддати он сафар бар зиммаи шавҳар нест, вале агар дар ин сафар бо шавҳар ҳамроҳ бошад, нафақааш бар шавҳар воҷиб аст, аммо кирояи роҳ бар зиммаи худи зан мебошад.

**8.** Дар сурате зан дар хонаи шавҳарааш бемор ва бистарӣ бошад, бар мард нафақаи вай лозим аст.

**9.** Вақте зан бемор бошад ё натавонад ҳӯрок омода намояд, мард ба ҳар сурате маслиҳат мебинад, ҳӯрду ҳӯроқи хонаро омода созад. Дар ғайри ин сурат зан бояд дар ҳадди тобу тавони худ пухту паз ва дигар корҳои хонаро анҷом дихад. Зоро паёмбари акрам (с) корҳои зиндагиро дар миёни ҳазрати Алӣ (р) ва Фотима (р) тақсим намуданд. Корҳои хориҷи хонаро ба ҳазрати Алӣ (р) voguzoшта, корҳои дохилиро аз ҷумлаи масъулиятҳо ва вазифаҳои ҳазрати Фотима (р) донистанд. Ин дар ҳолест, ки ҳазрати

Фотима (р) саййида ва сарвари тамоми занони олам аст.<sup>1</sup>

**10.** Дар сурате шавҳар аз нафақаи занаш сар бипечад, додгоҳи шаръ ба зан иҷозат медиҳад, то барои нафақаи худ қарз бигирад ва ба ҳукми додгоҳ он қарз аз моли шавҳар пардохта мешавад.

**11.** Дар сурате мард муддате нопадид (гоиб) гардад, vale сарвате аз худ бар ҷой гузошта бошад, додгоҳи шаръ аз моли барҷой гузоштааш барои зан, фарзандони хурдсол ва падару модараш миқдоре нафақа муайян менамояд. Ин амр дар сурате анҷом мегирад, ки зан ба се ҷиз: дарёфт накарданӣ нафақааш аз мард, талоқ нагардиданаш ва агар талоқ шуда бошад, сипарӣ нагаштани иддааш савганд ёд намояд ва аз вай васиқаи замонат (забонҳат) гирифта шавад.

**12.** Барои зан ҳамин тавр нафақа ва ҷои зист дар муддати иддааш лозим мебошад, чи иддаи талоқи боинро аз сар гузаронад ва чи иддаи талоқи раҷъиро. Куръони қарим дар ин бора мефармояд:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُدِكُمْ وَلَا نُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْنَ  
 وَإِنْ كُنَّ أُولَئِكَ حَمْلٌ فَأَنفِقُوا عَلَيْنَ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ

«Онҳоро (дар муддати идда) аз он ҷои, ки тавоноии шумо бар сукунат аст, ҷой дихед ва зарар нарасонед, то (доираи зиндагиро дар канори худ) бар онҳо танг созед ва агар бордор бошанд, то вазъи ҳамлашон бар онҳо инфоқ намоед».<sup>2</sup>

**13.** Зане, ки шавҳараш даргузаштааст, дар айёми идда нафака надорад.

**14.** Агар миёни марду зан ба сабаби исёне (гуноҳе), ки сабабгори он зан бошад, ҷудоӣ афтод, ба мисли ин ки зан аз дин баргашт (муфтад шуд), ё писари шавҳари худ-

<sup>1</sup> Фатовои Шомия, маъруф ба «Ҳошияи Ибни Обидин», китоби талоқ, боби нафақа. – Ч. 5. – С. 231.

<sup>2</sup> Сураи Талоқ, 65: 6.

ро бўсид, зан дигар нафақае надорад, яъне дар айёми гузаронидани муддати идда нафақааш аз зиммаи мард соқит мешавад.

**15.** Агар марде занашро се талоқ кард ва зан дар айёми иддаи худ аз дини ислом баргашт, дар ин сурат низ нафақае надорад, яъне он аз зиммаи мард соқит мегардад, аммо агар дар идда писари шавҳараашро бо фиреб ба худ ҳамбистар намуд, ба сабаби ин кор нафақааш аз мард соқит намегардад.

**16.** Нафақаи фарзандони хурдсол бар падар вочиб аст. Дар сурате ки фарзанди ширхора бошад ва миёни падару модар чудой афтод, модар метавонад дар ивази шире, ки ба тифл медиҳад, аз падари тифл музд талаб намояд, ё ўро шир надиҳад. Дар сурати ахир падарро лозим меояд, ки бо ширдиҳандае қарордод бандад, то он тифлро дар назди модараш шир дихад.

Агар зан дар никоҳи мард бошад, яъне талоқ нашуда бошад, наметавонад барои шир додани тифл аз шавҳарааш музд талаб намояд, vale ҳақ дорад, ки вайро шир надиҳад.

**17.** Зан метавонад барои шир додани фарзанди шавҳарааш, ки аз зани дигарааш мебошад, музд талаб намояд.

**18.** Пас аз гузаштани идда, агар падар барои шир додани тифли хурдсолаш бо ширдиҳандаи дигаре қарордод бандад, ба шарте модар низ моил бошад бо ҳамон маблағ шир дихад, модар дар ин ҳолат авлотар аст.

**19.** Нафақа ва нигоҳубини падару модар ва бобою бибӣ, ба шарте тангдаст бошанд, бар писар вочиб аст, ҳарчанд мусалмон ҳам набошанд.

**20.** Дар сурати гуногунмаслакӣ ва дигардинӣ танҳо барои зан, падару модар, бибиву бобо, фарзанд ва фарзандони фарзанд, агар номбурдаҳо мусалмон ҳам набошанд, нафақа лозим мебошад. Қуръони карим дар ин бора мегармояд:

## وَصَاحِبُهُمَا فِي الْأَدْنِيَا مَعْرُوفًا

**«Ва онҳоро дар дунё бо некӣ ҳамроҳӣ (ва хидмат) на-  
мо».<sup>1</sup>**

**21.** Барои соҳибмаҳрамон низ, чун холаву амма, дар сурате тангдаст бошанд, нафақа лозим аст.

**22.** Нафақаи духтари ба балогат расида ва писари барҷомонда ба нисбати аз се ду ва аз се як ҳисса бар падару модар лозим аст, яъне аз се сӯм ду сӯм бар падар ва як сӯм бар модар лозим аст.

**23.** Дар сурате ки писари нопайдо (гоиб) аз худ молу сарвате ва дар айни ҳол падару модари бенавову мустаҳиқке бар ҷой гузашта бошад, падару модар метавонанд барои нафақа ва баровардани ниёзҳои худ аз молаш ҳарҷ намоянд.

**24.** Шахси гоиб агар дар назди дигаре пулу моле гузашта бошад, бояд бо иҷозат ва ҳукми додгоҳи шаръ аз он пулу мол ҳарчи зиндагонии падару модараш бароварда шавад. Дар сурате он шахс бе иҷозати додгоҳ ҳарчи онҳоро аз он пулу мол дод, он шахс зомин мегардад, яъне ба мурофиа ва ҷавобгарӣ қашида мешавад.

**25.** Агар додгоҳи шаръ барои нафақаи падару модар ва хешовандони шаҳс маблағе муайян намояд ва пас аз муддате онҳо маблағро дарёфт накарданд, нафақаи айёми гузаштаашон (дарёфт накардаашон) соқит мешавад. Вале агар додгоҳ ба онҳо иҷозати қарз гирифтан ба ҳисоби он шаҳсро дода бошад, бояд қарз пардохта шавад. Аммо агар барои ҳамсари шаҳс аз ҷониби додгоҳ нафақае муайян гардид, зан ҳар гоҳ, ки бихоҳад, метавонад онро дарёфт намояд.



<sup>1</sup> Сураи Луқмон, 31: 15.

### *Фасли ҳаштум*

## ЧОЙГОҲИ ЗАН ДАР ИСЛОМ

### Баробарии марду зан дар асли ваҳдати инсонӣ ва дар каромати башарӣ

Зан ва мард ҳар ду аз назари Қуръон дар асли оғариниш ба як ваҳдати инсонӣ бармегарданд.

يَتَائِفُّهَا النَّاسُ أَتَقْوَى رِبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَحْدَةٍ  
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

«Эй мардум, аз Парвардигоратон ки шуморо аз як нафс оғарид ва аз худи ҳамон нафс ҷуфтӣ ўро ба вучуд овард ва аз онҳо мардону занони бешуморе (насли инсон)-ро дар рӯи замин пахн намуд, тарс ва тақво дошта бошед».<sup>1</sup>

Инсон дар миёни силсилаи оғариниш мавҷуди боарзиш ва дорои каромати хосе аст ва дар ин асли инсонӣ марду зан бо ҳам баробар мебошанд.

وَلَقَدْ كَرِمَنَا بَنِي آدَمَ

«Ва дар ҳақиқат, фарзандони одамро каромат бахшидем...».<sup>2</sup>

Вақте марду зан ҳар ду дар асли ваҳдати оғариниш ва дар асли каромати инсонӣ бо ҳам баробар ва муштарак ҳастанд, пас ногузир, дар мавридҳои зерин бо ҳам баробар ва дорои ҳукуқҳои яксон мебошанд ва ҳатман бояд каромати инсонии онҳо дар он мавридҳо хифз гардад.

<sup>1</sup> Сураи Нисо, 4: 1.

<sup>2</sup> Сураи Исро, 17: 70.

Бар ҳамин асос, ислом тамоми ҳуқуқҳои умумиеро, ки барои пешбурди ҳаёти инсон зарурат доранд, ба зан низ ба ҳайси узви комилулҳуқуқи чомеаи башарӣ ато намудааст ва баробарии мутлақ бо мардонро дар ин замина ба-рои вай кафолат додааст. Ин ҳуқуқҳоро метавон ба тартиби зерин мавзӯъбандӣ ва баён кард: а) Ҳуқуқҳои озодиҳои шахсӣ, б) ҳаққи интихоби ҷои зист, в) озодӣ ва ҳаққи ибрози раъӣ ва ақида, г) ҳаққи омӯзиш ва таълиму тарбия, д) ҳаққи интихоби озодонаи кор ва ж) ҳаққи баҳрамандӣ аз кафолатҳои иҷтимоӣ.

Ислом барои ҳимояи ҳуқуқи озодиҳои шахсӣ, таъмини ҳамаҷонибаи ҳаққи зиндагӣ, ҳифзи каромати инсонӣ ва обрӯи маънавӣ ва иҷтимоӣ ва ҳамин тавр, фароҳам овардани шароити муносиби парвариши истеъдодҳо ва заминаи пешбурди фаъолиятҳои амалии занон бештар аз мардон қонун ва муқаррарот вазъ намудааст.

Зоро таъмини кафолатҳои ҳуқуқӣ ва каромати инсонии занон пойдевори иззату сарбаландии миллат ва асоси парвариши маҷду азamat дар дили наслҳо мебошад. Ислом аз пайравони худ меҳоҳад, бо рӯҳи начобат, шарафмандӣ ва эҳсоси сарбаландӣ парвариш ёбанд ва дар роҳи таъмини ҳуқуқҳо ва ҳифзи каромати инсонии хешталош варзанд ва ҳамин тавр, давлатро низ кафил ва масъули ҳимояи ҳамаҷонибаи ҳуқуқҳои инсонии онҳо гардонидааст. Қуръони карим мефармояд: «*Иzzatu сарфарозӣ аз они Худо, расули Ӯ ва мӯъминон аст*».¹ Паёмбари акрам (с) мефармояд: «*Шахси мусалмон набояд худро xor созад*».<sup>2</sup>

Ин ҷо буд, ки халифаи одил ва сиёsatмадори тавонии ислом – Умар (р) ба коргузорони худ дар гӯшаву канории мамлакат ҳамеша тавсия мекард: «*Мусалмононро лату қӯб нанамоед, то сабаби зиллатпазирӣ, noctavonmarдӣ ва хории*

<sup>1</sup> Сураи Мунофиқун, 63: 8.

<sup>2</sup> Ал-муфассал. – Ч. 4. – С. 197.

*нафси онҳо гардед».<sup>1</sup>*

Вай ҳамасола коргузорони худро дар мавсими ҳаҷ ҳо-  
зир месоҳт ва дар ҳузури онҳо ба мардум мегуфт: «Эй мар-  
дум, ман коргузорони худро барои он нафиристодаам, ки шу-  
моро лату кӯб ва молҳоятонро тасоҳуб намоянд, балки онҳо-  
ро барои он фиристодаам, ки амният (ва адолат)-ро дар миё-  
ни шумо таъмин намоянд ва молҳои закот ва ганиматро дар  
байнатон тақсим намоянд. Агар гайр аз ин коре анҷом дода  
бошанд, онро ба ман бирасонед».<sup>2</sup>

Имом Абӯюсуф (рҳ) дар рисолаи «Хароҷ»-и худ ба  
халифа Ҳорунаррашид менависад: «Коргузорон ва волиёни  
худро амр кун, то ҳамарӯза дар кори маҳбусон назар ку-  
нанд. Касе ба адаб додани андаке ниёз дошта бошад, ўро  
адаб дода раҳо созанд, касе ҳеч гуна мушкиле надошта бо-  
шад, озод шавад ва дар адаб додани онҳо зиёдаравӣ нанамо-  
янд ва корро ба ҷое нарасонанд, ки ҳалол ва ҷоиз нест.

*Ба ман ҳабар расида, ки коргузоронат одамонро, ки бо  
тӯҳмате ва (ё) ҷинояте дастгир шудаанд, дусад, сесад ва ё  
камтару бештар аз ин дурра мезананд. Ин кор (аз назари  
шаръ) ҳалол ва ҷоиз нест. Пушти мӯъмин ҷуз дар ҳолат-  
ҳое, ки ба сабаби бадкорӣ ё тӯҳмат ё мастиӣ ва ё таъзир, ки  
шаръан бар вай ҳадде воҷиб шудааст, дигар дар ҳар коре, ки  
анҷом дихад, ҳимо (мамнӯъ ва ҳимояшида) аст ва набояд  
бо ҳар коре зада шавад.*

*Коргузорони ту, ҷуноне ба ман ҳабар расида, мардумро  
лату кӯб меқунанд, дар ҳоле, ки расули Ҳудо аз лату кӯби  
одамони намозгузор наҳӣ намудааст. Маънои ин ҳадис дар  
назди мо – валлоҳу аълам – он аст, ки расули Ҳудо (с) аз ла-  
ту кӯби мӯъминон вақте мустаҳиқҳи ҳадди мӯҷиби зарб на-  
гашига бошанд, наҳӣ намудааст».<sup>3</sup>*

<sup>1</sup> Ал-муфассал. – Ҷ. 4. – С. 197.

<sup>2</sup> Ал-муфассал. – Ҷ. 4. – С. 197, ба нақл аз «Табақоти Ибни Саъд». –  
Ҷ. 3. – С. 293.

<sup>3</sup> Ал-муфассал. – Ҷ. 4. – С. 196. «Алхароҷ»-и имом Абӯюсуф (рҳ). – С.  
164, 165.

**1. Баробарии марду зан дар ҳуқуқҳо ва масъулияташо.**

Дар бораи ибрози фикру андеша, баҳрамандӣ аз озодиҳои динӣ ва истифода аз шоистагиҳо ва зарфиятҳои башарие, ки Ҳудо дар вучуди инсон ниҳодааст ва ҳамин тарв, дар анҷоми он масъулияташо, ки дини ислом бар фарози роҳи башарият қарор додааст, занон ҳеч камӣ ва фарқе аз мардон надоранд ва дар тамоми ин ҳуқуқҳо бо ҳам баробар мебошанд.

Ҳаққи ибрози раъй, талаби ҳуқуқҳо, тасмимгириҳои озоди шахсӣ ва назарҳоҳӣ дар масоили гуногун барои қишири занон ҳам аз лиҳози ҳуқуқӣ ва ҳам амалан дар ислом таъмин шудааст. Аз Оиша (р) ривоят шудааст, ки Ҳавла духтари Саълаба аз шавҳарааш Авс ибни Сомит ба расули Ҳудо (с) шикоят кард ва гуфт: «*Эй расули Ҳудо, моламро ҳӯрд, ҷавониамро тামом кард ва ҳарчи дар шикам доштам, барояши нисор намудам ва акнун, ки синну солам ба тирӣ расид ва аз фарзанд мондам, аз ман зиҳор намуд. Ҳудоёй, (аз ин кори шавҳарам) ба Ту шикоят меқунам.*

Ин чо буд, ки Ҳудованд ояти якуми сурай «Мучодала»-ро дар шаъни ӯ нозил кард, он чо, ки мефармояд: «**Ҳудо воқеан ҳам, сухани он занеро, ки дар бораи шавҳарааш бо ту мучодала менамояд ва (аз вай) ба Ҳудо шикоят дорад, шунид ва Ҳудо гуфтугӯ(-и ҳар ду)-ятонро мешунавад. Ҳудо дар воқеъ, шунавову доно аст**».<sup>1</sup>

Ва ҳамин тавр Ҳудованд дар ҳимояи ҳуқуқҳои маданиӣ ва изҳори назари занон оятҳои баъдии ин сураро нозил кард ва муқаррароти зиҳорро муайян намуд, ки дар мавзӯи «Зиҳор» ба тафсил баён гардидаанд.

Дар таърихи садри ислом намунаҳои олие аз бахши амалии қонун дар бораи ҳуқуқу озодиҳои занон ба ҷашм мерасанд, ки ҳама баёнгари мавқеи қотеъ ва равшани ислом дар бораи онҳо мебошанд.

<sup>1</sup> Сурай Мучодала, 57: 1. Мисбоҳи мунир, гузидай тафсири Ибни Касир. – С. 1372, 1373.

Дар «Саҳехи Бухорӣ» аз Хансо бинти Хизоми Ансорӣ ривоят шудааст, ки падараш ўро, ки бева шуда буд, ба шавҳар дод (ва) ў ин корро написандид. Пас ба назди расули Худо (с) омад ва он Ҳазрат (с) никоҳашро бекор назуд.<sup>1</sup>

Эътимоди ба худ ва истиқлоли шахсияти занон ба туфайли таълимоти ислом ба ҷое расида буд, ки онҳо барои шинохти ҳукуқҳои хеш ба иқдомоти часуронае даст мезанд. Аз Оиша (р) ривоят шудааст, ки зани ҷавоне ба назди ў омад ва гуфт: «*Падарам маро ба писари бародараи додааст, то настӣ ва ноодами ўро ба василаи ман бартараф намояд ва ман инро намехоҳам. Оиша фармуд: бинииин то паёмбар (с) биояд. Вақте расули Худо (с) омад ва ўро аз кори вай ҳабар дод, падараишро фаро ҳонд ва амраишро ба ҳудаши вогузошт. Он ғоҳ зан гуфт: Ҳоло кори падарамро иҷозат додам, танҳо ҳостам бидонам, ки оё занон дар кори худ ҳақке доранд?*».<sup>2</sup>

Бар асоси таълимоти ислом зане, ки дар даврони канизии худ ба шавҳар баромада бошад, пас аз озод шудан мевавонад он никоҳи ҳудро мавриди бозбинӣ қарор диҳад. Оиша (р) канизero бо номи Барира ҳарида озод соҳт. Вай пеш аз озодии худ бо гуломе бо номи Муғис ба шавҳар баромада буд. Барира вақте озодии ҳудро ба даст овард, аз шавҳараш Муғис чудо гашт ва дигар бо вай зиндагӣ нақард. Муғис дар қӯчаҳои Мадина аз дунболи Барира мегирист ва бо зорӣ аз вай меҳост, ки ўро тарк нақунад, вале Барира тасмими ниҳоии ҳудро гирифта буд ва дигар ба сӯи Муғис барнагашт.

Абдуллоҳ ибни Аббос (р) қиссаи онҳоро чунин нақл мекунад: «*Шавҳари Барира гуломе буд бо номи Муғис ва ман медидам, ки ў чигуна аз дунболи Барира мегирист ва ашики ҷашмонаш бар ришиаш мерехт. Паёмбар (с) ба Аббос гуфт:*

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 5138.

<sup>2</sup> Сунани Насой, 3269.

*Оё аз муҳаббати Мугис нисбат ба Барира ва аз нафрати Барира аз Мугис ба шигифт наомадай? Паёмбар (с) ба Барира гуфт: Агар ба назди ў бозмегаштӣ. Барира пурсид: Эй расули Худо, оё маро ба ин кор амр менамой? Фармууд: Танҳо шафев (хотирандоз)-ӣ мекунам. Барира гуфт: Ман ниёзе ба вай надорам».<sup>1</sup>*

Рӯзе Умар ибни Хаттоб (р) ба мардум гуфт: «Дар маҳри занон зиёдаравӣ накунед, зеро агар ин кор дар дунё фазилате медоишт ва ё дар назди Худо тақво ба шумор ме-рафт, расули Худо (с) ба он аз шумор беҳтар буд. Вай (с) барои ҳеч ҳамсар ва ё духтараи аз дувоздаҳ уқия бештар маҳр надода ва нагирифтааст. Дар ин ҳол зане барҳост ва гуфт: Эй Умар, Худо ба мо ато намуда ва ту моро маҳрум месозӣ? Оё Худои таъоло нафармудааст, ки: «Ва ба яке аз онҳо қинтор (чувол)-е (молу чиз) додед, чизе аз онро бозпас нагиред». Умар гуфт: Ин зан дуруст фармууд ва Умар ҳатмо кард<sup>2</sup>.

Дар ривояти дигар омадаст, ки: «Он зан гуфт: Ин кор ба дасти ту нест, эй Умар, зеро Худо мефармояд: «**Ва ба яке аз онҳо қинторе додед, чизе аз онро нагиред**». Умар гуфт: Зане бо Умар ҳақҳоҳӣ кард ва уро маглуб соҳт».<sup>3</sup>

Инҳо чанд намунае буданд, ки назари исломро дар бораи мавқеи иҷтимоӣ, ҳаққи ибрози раъй ва тасмимгирии озоди занон баён мекунанд. Марҳалай ба шавҳар баромадани занон яке аз ҳассостарин давраҳои равонӣ дар ҳаёти онҳо ба шумор меравад ва никоҳ яке аз муҳимтарин масоили иҷтимоӣ мебошад, ки сатҳи истиқлоли шахсият ва ҳаҷми эътиmod ба нафсро дар назди занон нишон медиҳад. Ислом тамоми ҳолатҳои гуногуни масъаларо дар назар ги-

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 5283.

<sup>2</sup> Тафсири Куртубӣ. – Ч. 5. – С. 96. Ин ривоятро Байҳақӣ аз Мучолид ибни Саъид оварда ва онро мунқатеъ гуфтааст, вале ривоятҳои дигаре ба ҳамин маъно аз роҳҳои дигар ворид шудаанд, ки онро таъийид менамоянд.

<sup>3</sup> Тафсири Ибни Касир. – Ч. 1. – С. 467.

рифта, ба раъй ва тасмими занон дар ин бора арқ ниҳодааст ва ба онҳо дар ин амри ҳаётан муҳим мустақилияти комил ато намудааст.

**2. Баробарии онҳо дар доираи эътиқодот ва аҳком.** Ислом ҳамон таваққӯй ва ҷашмдоштеро, ки аз мардон дар бораи бархӯрдорӣ аз эътиқодоти дуруст ва анҷоми масъулияташои шаръӣ дорад, аз занон низ дорад ва дар шоистагии дастёбӣ ба камолоти маънавӣ, арзишҳои олии инсонӣ ва савобу дараҷоти ухравӣ марду зан бо ҳам баробар мебошанд.

Арзиши амалии онҳо дар имони дуруст ва амали солеҳашон мавриди баҳодиҳӣ ва арзёбӣ қарор мегирад. Куръон ва суннат ҳуқуқҳои маънавӣ ва масъулияташои динӣ ҳар дуро баробар бозгӯ менамоянд ва амалҳояшонро низ яксон арзёбӣ менамоянд. Куръони карим мефармояд:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَيْتَنَ  
 وَالْقَيْتَنَاتِ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِعِينَ  
 وَالْخَشِعَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّتِيمَاتِ  
 وَالْحَفِظِيَّاتِ فُرُوجُهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ  
 أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

«Мардони мусалмон ва занони мусалмон, мардони мӯъмин ва занони мӯъмин, мардони фармонбардор ва занони фармонбардор, мардони содик ва занони содик, мардони сабрпеша ва занони сабрпеша, мардони хошев ва занони хошев, мардони дастбахайр ва занони дастбахайр, мардони рӯзадор ва занони рӯзадор, мардони хештандор ва занони хештандор, мардони бисёр ёдкунандай Худо ва занони ёдкунанда, Худованд барои ҳамаи онҳо мағфират ва подоши бузурге омода намудааст».<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Сураи Ахзоб, 33: 35.

Низ мефармояд:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُتْشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

«Касе корҳои нек ва шоиста анҷом медиҳад, мард бошад, ё зан, дар сурате ки мӯъмин бошад, (чунин одамоне) ба биҳишт мераванд ва ба андозаи хатти (рахи) болои донаи хурмо ба онҳо зулм намешавад».<sup>1</sup>

Боз мефармояд:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُتْشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْ حَيِّنَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُ أَجْرَهُمْ بِإِحْسَانٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

«Ҳар марду зане, ки амали шоиста ва нек анҷом дихад, дар ҳоле ки мӯъмин бошад, ҳатман, ба ӯ зиндагонии хуш ва покизае мебахшем ва (чунин одамонро) ба бехтарин сурате ки амал мекарданд, подош медиҳем».<sup>2</sup>

Ҳамин тавр мефармояд:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْعَرِيوفِ

«Ва барои занон (низ) бо некӣ ва ба таври шоиста ҳуқуқхое ҳаст, ба монанди он вазифаҳо ва масъулиятае, ки бар ӯҳдай онҳост».<sup>3</sup>

**3. Баробарии марду зан дар омӯзиши ва таълиму тарбия.** Ислом масъалаи омӯзиш ва таълиму тарбияро барои ҳамаи мусалмонон якson фарз донистааст. Расули Худо (с) мефармояд: «Талаби илм бар ҳар марду занни мусалмон фарз аст».<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Сураи Нисо, 4: 124.

<sup>2</sup> Сураи Наҳд, 16: 97.

<sup>3</sup> Сураи Бакара, 2: 228.

<sup>4</sup> Мӯъчаму-с-сағир, 61. – Ч. 1. – С. 42; Мӯъчаму-л-авсат, 2051. – Ч. 2. – С. 352, 4096. – Ч. 4. – С. 423; Мӯъчаму-л-қабир, 10439. – Ч. 10. – С. 195; Шуъабу-л-имони Байҳақӣ, 1667. – Ч. 2. – С. 253.

Уммулмӯминин Оиша (р) дар шаъни занони ансор мефармояд: «*Чи занони хубе ҳастанд занони ансор, ки ҳаё онҳоро аз омӯзииин дин боз надошт*».<sup>1</sup>

Хулоса, вақте марду зан аз дидгоҳи Қуръон дар асли вахдати инсонӣ ва қаромати башарӣ бо ҳам баробар ва яксон дониста шудаанд, баробарии онҳо дар арсаҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоӣ ва дар тамоми ҳавзаҳои ҳуқуқӣ аз ҷониби он таъмин ва эълон шудааст ва заминаҳои мусоиде барои фаъолиятҳои эшон аз ҷанбаи ҳуқуқӣ фароҳам гардидааст.

**4. Баробарии марду зан дар шоистагиҳо (қобилиятаҳо) ва дар аҳлията.** Илова бар ҳуқуқҳои умумие, ки аз ҷумлаи заруратҳои ҳаёт ба шумор мераванд ва занон аз онҳо ҳамчун узви комилулхуқуки ҷомеаи башарӣ баҳраманд мебошанд, боз ислом ҳуқуқҳои хусусӣ ва ё шахсиеро, ки ба салоҳият ва аҳлияти одамон бастагӣ доранд низ, барои онҳо таъмин намудааст.

Дар силсилаи шоистагиҳои иқтисодӣ, салоҳиятҳои иҷтимоӣ ва дигар тасмимгириҳои мустақилона занон бо мардон баробар мебошанд. Зоро асоси тамоми шоистагиҳо (қобилиятаҳо) ва пас аз он масъулиятаҳо бархӯрдории инсон аз нерӯи ақл ва дигар зарфиятҳои фикрӣ мебошад ва занон низ дорои ақлу фаросат ва рашодат (пухтагӣ ва салоҳиятнокӣ) мебошанд.

Занон аз дидгоҳи ислом ба монанди мардон ҳаққи издивоҷ, барпо намудани оила, талаби нафақа аз шавҳар ва дигар ҳуқуқҳои муоширати оилавиро дорад ва ҳамин тавр, салоҳияти ба зимма гирифтани ва анҷом додани масъулиятаҳои хонаводагӣ ва риояи ҳуқуқҳои шавҳар, фарзандон ва дигар аъзои оиларо дорад.

Дар мавқеи ба шавҳар баромадан назарҳоҳӣ ва ризояти занон шарти дуруст гардидаани он дониста шудааст. Расули Ҳудо (с) мефармояд: «*Бе огоҳӣ аз тасмими зани бе-*

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, боби «Ҳаё дар илм», муқаддимаи ҳадиси 130.

*ва ва бе ризояти духтар онҳоро ба никоҳи касе надиҳед».*<sup>1</sup>

Занон дар қонуни ислом ҳамчунин дорои ҳукукҳои молӣ ва имконоти иқтисодии чудогона ва мустақил аз дигар аъзои хонавода, ба монанди падар, шавҳар ва дигарон мебошанд. Онҳо метавонанд ҳар чизеро, ки бихоҳанд, ба моликият ва тасарруфи худ дароваранд ва дар моликияти худ ба таври дилҳоҳ фаъолиятҳои иқтисодиро ба роҳ монанд. Қуръони карим мефармояд:

لَلَّرِ جَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ أَلْوَلَدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ أَلْوَلَدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

«Барои мардон аз он чӣ падару модар ва (дигар) хешовандон (-и онҳо) бар ҷой гузаштаанд, саҳме (ва ҳиссае) вучуд дорад ва барои занон (низ) аз он чӣ падару модар ва (дигар) хешовандон (-и онҳо) бар ҷой гузаштаанд, ҳисса (ва саҳме) вучуд дорад, ҳоҳ он мол кам бошад, ё зиёд, ба сурти ҳиссаи муайянгашта...».<sup>2</sup>

Дар ин оят Қуръон баробарии марду занро дар асли ҳаққи ирс аз моли ба меросгузоштаи падару модар ва дигар хешовандон баён ва поягузорӣ менамояд. Дар ояти 32-юми ҳамин сурат мавқеи шариати ислом дар бораи баробарии марду зан дар асли моликият ва ҳаққи ирс бори дигар таъкид шудааст.

Қуръони карим бо ин оятҳо ва даҳҳо ояти дигар замина ва асоси устувори ҳукукие барои қишири занон ба вучуд овардааст ва суннати набавӣ низ бо садҳо сухан ва амалкарди расули Худо (с) ин мавқеяти ҳукуқӣ ва ҷойгоҳи арзишманди занонро амалан пуштибонӣ ва таъйид намудааст.

**5. Ислом ҳамчунин барои занон** дар зимни меъёрҳои ахлоқӣ ва дар ҷорҷӯбаи муқаррароти шаръӣ ҳаққи ишистироқ дар умури сиёсӣ, ба монанди раъйдихӣ дар интихобот

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 5136, 6968, 6970; Саҳехи Муслим, 3458 (1419-64; Суннани Тирмизӣ, 1107; Суннани Насойӣ, 1954; Суннани Ибни Моча, 1871.

<sup>2</sup> Сураи Нисо, 4: 7.

ва роҳбарии баъзе вазифаҳои идориеро, ки ба табиати зан мувоғиқ мебошанд, додааст. Бар асоси мазҳаби ҳанафӣ зан метавонад вазифаи қазо (суди)-ро дар гайри ҳудуд ва қисос ишғол намояд.

Дар таърихи садри ислом занон дар корҳои илмӣ, таълими, дармони беморон ва маҷруҳон, сарпарастии маҳ-филҳои омӯзишии занон ва гайра ба таври фаъол ширкат варзидаанд ва ҳатто дар майдони ҳарб ҳамроҳӣ мардон ҳузур доштаанд. Онҳо дар байъати умумии паёмбар (с) ва хулафои рошидин ба таври ҷашнгире ширкат намудаанд.

Аз Уммиатия (р) ва дигарон ривоят шудааст: «*Расули Худо (с)-ро байъат намудем. Вай ин банди ояти байъатро: «Ба Худо чизеро шарик наоваранд» бар мо хонд ва моро аз навҳаҳонӣ (гиряи бо садо бар мурда) наҳӣ намуд. Зане дасташро аз байъат боздошт ва фармуд: зане маро дар навҳаҳонӣ қӯмак намуда буд, меҳоҳам (аввал) ҳаққи ўро адо на-моям (ўро дар ҷунин коре қӯмак намоям). Паёмбар (с) ба вай ҷизе нағуфт. Он зан баргашт ва пас аз муддате бозо-мад ва паёмбар (с) аз вай байъат гирифт*.<sup>1</sup>

Дар ривояти дигар аз Уммиатия (р) омадааст, ки: «*Вақте хостам ба расули Худо (с) байъат намоям, гуф-там: Эй расули Худо, зане дар даврони ҷоҳилият дар навҳа-хоние ба ман қӯмак намуда буд, меравам, то ўро дар нав-ҳаҳоние қӯмак намоям, пас аз он баргашта бо ту байъат ме-кунам. Фармуд: Бирав ва ўро қӯмак кун. (Уммиатия ровии ҳадис) мегӯяд: рафта ба вай қӯмак кардам ва пас аз он ома-да ба расули Худо (с) байъат намудам*».<sup>2</sup>

Ин ривоятҳо агар аз як тараф, ҳузури фаъоли занонро дар умури сиёсӣ дар таърихи садри ислом нишон диханд, аз

<sup>1</sup> Саҳехи Бухорӣ, 4892, 7215.

<sup>2</sup> Сунани Насой, 4190.

Чӣ тавре мебинем, расули акрам (с) барои манъи навҳаҳонӣ аз занон байъат мегирифт. Навҳаҳонӣ дар шариат ба таври қатъӣ мамнӯъ ва ҳаром аст ва набояд аз он иҷозате, ки паёмбар (с) барои Уммиатия пеш аз байъат дод, дар мавриди аҳқоми шаръӣ бардошти нодуруст намуд.

тарафи дигар, сатҳи баланди маърифати динӣ, шуури сиёсӣ, андешамандӣ ва диidi пухтаи таҳлили онҳоро дар масоили сиёсӣ ва эътиқодӣ нишон медиҳанд.

Дар ин ҷо нуктаи муҳим ва ҷолиби таваҷҷӯҳ он аст, ки ислом на танҳо ба баланд бардоштани сатҳи маърифати хуқуқӣ ва шинохтҳои динии занон ва мукаллаф намудани онҳо ба мутолиба ва таъмини хуқуқҳои шаръиашон иктиро накардааст, балки мардонро ба ҳимоя ва хифзи хуқуқҳои онҳо шаръян маъмур намудааст. Риоя ва хифзи онҳо аз назари ислом вазифаи илоҳӣ ва масъулияти динии мардон дониста шудааст.

### **Усул ва қуллиёти панҷона**

Хулоса ислом панҷ асл ва ё қуллиёtero, ки ба ҳаёт ва инсонияти шахс тааллуқ доранд, ҳам барои мардон ва ҳам барои занон ба таври баробар ҳифз ва таъмин намудааст: 1. ҳифзи нафс (ҷон ва ҳаққи ҳаёт), 2. ҳифзи ақл ва нерӯи зеҳнӣ, 3. ҳифзи дин ва имон, 4. ҳифзи номус ва обрӯ, 5. ҳифзи мол ва дорой.

Қонунҳо ва аҳкоме, ки барои ҳифзи усул ва қуллиёти панҷонаи мазкур равона шудаанд, хуқуқҳои ҳар ду қишрро ба таври яксон ҳимоя мекунанд.

**1.** Ислом ба ҳаёти инсон арҷ ниҳода, қатли нафс ва рехтани хуни мусалмонро аз ҷумлаи гуноҳони кабира доностааст ва барои ҳифзи ҷону нафси мардум ва пешгирий аз рехтани хуни бегуноҳе ҳадд (ҷазо)-и қисосро пешбинӣ намудааст ва ин тадбiri амниятӣ ва ҳамин тавр ҷазои қатли нафс ба ҳарду қишр – марду зан – ба таври баробар тааллуқ дорад.

**2.** Ислом барои ҳифзи нерӯи зеҳнӣ ва қобилияти ақлонии инсон итъемоли ҳар гуна машруботи алкулӣ ва маводи мастиоварро ҳаром гардонида, барои истеъмолкунандай он ҳадди шурби ҳамрро пешбинӣ намудааст, ки марду зан ҳар ду дар назди он баробар ҳастанд.

**3.** Ислом барои хифзи дину имони мардум шароит ва чорабиниҳоеро дарназар гирифтааст, ки дар онҳо марду зан ҳар ду баробар мебошанд. Аз ҷумла, дар қабули ислом икроҳ ва маҷбуриятро нафӣ намуда, мардумро дар пази-руфтан ва ё напазирифтани он мухайяр гузаштааст. Ҳамчунин барои шахсе, ки аз ислом рӯй гардонад ва муртад шавад, бо шароити маҳсусе ҷазои иртидод (баргаштан аз дин)-ро пешбинӣ намудааст, ки марду зан ҳар ду дар пеши он баробар ҳастанд.

**4.** Ислом барои ҳимояи номус ва обрӯи мардум ҳадди зиноро дар ду дараҷа пешбинӣ намудааст, то иффату покдоманий дар ҷомеа ҳифз шавад, ки марду зан ҳар ду дар пеши он баробар ҳастанд. Ҳамчунин барои шахси тӯҳматгар, ки ба номус ва обрӯи мардум таарruz менамояд, ҷазои қазғ (тӯҳматгорӣ)-ро пешбинӣ намудааст.

**5.** Ислом барои ҳимояи молу дороии мардум чорабиниҳои гуногунеро тадорук диддааст, ки ҳадди дуздӣ яке аз онҳо мебошад ва он барои марду зан яксон аст. Ҳудо-ванд мефармояд: «**Мард ва зани дузд, дастони онҳоро қатъ намоед, ки он ҷазоест ба он чи қасб кардаанд ва уқубатест аз сӯи Худо. Ва Худо тавонову ҳаким аст**».<sup>1</sup>

### Пуштвонаи имонии пойгоҳи ҳуқуқии занон

МО бояд аз ҳамин пойгоҳи ҳуқуқӣ ба тамоми фаъоли-ятҳои зан дар заминаҳои гуногуни иқтисодӣ, иҷтимоӣ, омӯзиший ва ҳатто дар муҳити оила ва ҳонавода ба унвони модар, ҳамсар, дуҳтар ва ҳоҳар бинигарем ва ҷойгоҳи бо-азамати ўро аз назари дини ислом дар ин арсаҳои фаъоли-ят баҳо диҳем.

Ҷӣ тавре гуфтем, ислом на танҳо ба баланд бардош-тани сатҳи маърифати ҳуқуқӣ ва шинохтҳои динии онҳо ва ё ба тарғиби онҳо ба ҳимояи ҳуқуқҳои худ иктиифо на-

<sup>1</sup> Сураи Моида, 3: 38.

кардааст, балки мардони мӯъминро бо дарназардошти ла-тофати отифаҳои неки равонӣ ва заъфи тавоноиҳои чисмии занон шаръян ба риоя ва ҳифзи ҳамаҷонибаи онҳо муваззаф намудааст. Илова бар ин, онҳоро ба дарки баланди масъулиятшиносӣ дар баробари занон фаро хондааст.

Ислом дар бинои пойгоҳи ҳукуқии устуворе барои қишри занон дар арсаҳои ҳаёти фардӣ, муҳити ҳонаводагӣ ва заминаҳои гуногуни иҷтимоӣ ҳаргиз бо навиштани қонунҳое дар рӯй варакҳо ва эҷоди девони қонун қаноат на-кардааст, балки пеш аз он пойгоҳи имонӣ ва пуштвонаи маънавие дар ботини одамон барои риоя ва татбиқи амалии он қонунҳо дар ҳаёти воқеӣ ба вуҷуд овардааст. Гу-зашта аз ин, дар ҳар сари қадам мӯъминонро ба риоя ва мавриди таваҷҷӯҳ қарор додани ин арзишҳои олии инсонӣ тазаккур додааст.

Барои муоширати нек бо зан дар оила ба унвони ҳам-сар ва барои ҳифзи ҳайсияти иҷтимоӣ ва қаромати инсо-нии вай аз ҳар гуна ҳушунатҳои равонӣ, осебҳои чисмонӣ ва гайра Қуръони карим ба мардон тавсия менамояд:

**وَعَالِشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ**

**«Бо некӣ (ва ба таври шоиста) бо онҳо муошират (ва рафткор) намоед».<sup>1</sup>**

Расули Ҳудо (с) дар ин замина мефармояд: «*Беҳ-тарини шумо қасоне мебошанд, ки бо зан ва ҳонаводаш ҳуд ба беҳтарин равии рафткор намоянд ва ман беҳтарини шумо дар муошират бо аҳли ҳуд мебошам*».<sup>2</sup>

### Ҳушунат ва зӯроварӣ аз дидгоҳи ислом

Ислом амалан ва қадам ба қадам ҳушунат ва ҳар гуна эътиқодоти нодуруст, боварҳои хуроғӣ ва андешаи гайри

<sup>1</sup> Сураи Нисо, 4: 19.

<sup>2</sup> Сунани Тирмизӣ, 3895.

солими чомеа, ба хусус қишири занонро, аз фазои эътиқодӣ ва муҳити иҷтимоии мардум бартараф намудааст. Мардум пеш аз зуҳури дини ислом то ҷое вуҷуди духтарро дар ҳонаводаи худ боиси нанг ва беобрӯи ҳуд медонистанд, ки ӯро зинда ба гӯр мекарданд. Ислом ин рафтори хушунатомез ва андешаи ваҳшиёнаро амалан аз тафаккури инсон зудуд.

Қуръони карим он вазъи асафбор ва фарҳанги хушунатро чунин баён медорад:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ هُمْ بِالْأَنْتَيْ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوًّا وَهُوَ كَظِيمٌ  
يَتَوَرَّى مِنَ الْقَوْمَ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيْمَسْكُهُ عَلَى هُونَ  
أَمْ يَدْسُهُ رِفْقَ الْتَّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا سَحَّكُمُونَ

«Ҳангоме ба яке аз онҳо муждаи таваллуди духтар (дар оилааш) дода мешуд, (аз шиддати нороҳатӣ ҷехрааш дигаргун ва) рӯяш сиёҳ мегашт ва (вуҷудаш) аз ҳашму андӯҳ пур мешуд ва ба хотири ин муждаи баде, ки ба вай дода шудааст, ҳудро аз қавму қабилааш (мардум) пинҳон медошт. (Вай дар ҳуд меандешид, ки) оё ин нангро бипазирад (ва духтарро нигаҳ дорад) ва ё ӯро зинда ба гӯр созад. Ростӣ, (онҳо) қазоват ва тасмимигирии баде мекарданд».<sup>1</sup>

Ислом ҳамин ҳолати равонӣ ва тарзи тафаккури мардумро марҳала ба марҳала тағиیر дод ва андешаи чомеаро ба ҷое расонд, ки мард вақте занашро дӯст надорад ва барояш мақбул набошад ҳам, бо вай муносибати некро ба роҳ мемонд. Қуръон карим чунин бузурграфториеро ба пайравони ҳуд тавсия менамояд, он ҷо, ки мефармояд:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهُتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرُهُوَا  
شَيْئًا وَبَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

<sup>1</sup> Сураи Наҳл, 16: 58, 59.

**«Бо занонатон муюшират ва рафтори хуб намоед. Агар онҳоро бад бинед, мумкин аст шумо чизеро бад бинед ва Худованд хайри фаровонеро (барои шумо) дар он ниҳода бошад».<sup>1</sup>**

Барои манъи намунае аз хушунати иқтисодӣ, ки дар авчи шиддати эҳсосот ва ба сарҳадди ҷудоӣ расидани муносибатҳои марду зан мумкин аст онҳоро фаро гирад, Қуръони карим мефармояд:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ آسِتِبَدَّ الَّذِيْجِ مَكَانَ زَوْجٍ وَإِنْ تَمِّمَ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوهُ  
مِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهَتَّنَا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿١﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى  
بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مَيْشَقًا غَلِيلًا

**«Вақте иваз кардани ҳамсареро ба ҷои ҳамсаре хостед ва (дар рафти зиндагонии муштарак ва ё ба сурати маҳр) моли фаровоне ба қасе аз онҳо (ҳамсари қаблиятон) дода бошед, ҳеч гоҳ ҷизе аз онро бозпас нагиред. Оё бо тӯҳмату гуноҳи ошкор меҳоҳед онро бозпас гиред? Ҷӣ гуна онро меҳоҳед бозпас гиред, дар ҳоле ки бо ҳам муюшират (ва омезиши) наздик дошted ва (гузашта аз ин), онҳо (ҳангоми ақди издивоҷ) паймони муҳкаме аз шумо гирифта буданд?».<sup>2</sup>**

Барои пешгирий аз ҳар гуна хушунати равонӣ, ҷисмонӣ ва гайра фақеҳони киром ва коршиносони соҳаи фикҳи исломӣ бо баррасии арзишҳои олии дини ислом никохеро, ки мард ба риояи ҳукуқҳои зан ва масъулиятҳои ҳонаводагӣ итминони шахсӣ ва аз худ бовар надошта бошад, ҳаром донистаанд. Зоро бунёди оила вақте идома мейбад, ки мард ба ислоҳоварӣ ва муюширати нек пойбанд ва аз худ боварӣ дошта бошад.

<sup>1</sup> Сураи Нисо, 4: 19.

<sup>2</sup> Сураи Нисо, 4: 20, 21.

Расули Худо (с) дар ҳаҷҷатулвадоъ дар раванди баёни ҳуқуқҳои марду зан дар баробари яқдигар дар бахшे аз суханони худ фармуд: «*Ва ҳаққи ҳамсаronатон бар шумо ин аст, ки бо беҳтарин шева ба онҳо муюшират намоед ва либосу гизои онҳоро фароҳам созед*».<sup>1</sup>

Боз мефармояд: «*Комилтарини мӯъминон аз рӯи имон хуирафтормарини онҳо мебошанд ва беҳтарини шумо онҳое мебошанд, ки беҳтарин рафторро бо ҳамсаronи худ дошта бошанд*».<sup>2</sup>

Дар замони пеш аз ислом бар асоси одатҳои даврони ҳоҳилият занонро талоқ мекарданд ва ҳамин ки муддати иддаашон ба поёни худ наздик мерасид, боз ба онҳо ручӯй мекарданд. Яъне на бо онҳо ба таври дуруст ва одамгуна зиндагӣ мекарданд ва на мегузоштанд, ки иддаашон ба поён расад ва зиндагии худро бо шахси дигаре барқарор намоянд, балки бо мақсади расонидани заарҳои маънавӣ, фишорҳои равонӣ ва таҳдиҳои ҷисмӣ онҳоро дар он вазъи номуносиб нигаҳ медоштанд.

Ин вазъ то муддате дар ибтидои ислом низ идома дошт ва баъзе мусалмонон низ ба чунин ҳушунатҳои роҳ медоданд. Ин буд, ки Худованд дар бахши аввали ояти 231-уми сураи Бақара он рафтори гайриинсонӣ ва корбасти ҳушунатро маҳкум карда, ба мусалмонон тавсия намуд:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ الْنِسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَاهِنَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِعَرْوَفٍ أَوْ سَرِحُونَ بِعَرْوَفٍ  
وَلَا مُسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُواً وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

«Вақте занон(-атон)-ро талоқ намудед ва ба поёни иддай худ расиданд, ё онҳоро (дар сурати бозгашт) бо некӣ нигаҳ доред ва ё ба хубӣ раҳо созед. Вале (ҳаргиз) бо мақсади озор ва зиён додан онҳоро нигаҳ надоред, то мав-

<sup>1</sup> Сунани Тирмизӣ, 1163, 3087; Сунани Ибни Моча, 1851, 3074.

<sup>2</sup> Сунани Тирмизӣ, 1162.

**риди зулму ситами шумо қарор гиранд ва ҳар касе чунин кунад, ҳатман, бар ҳуд ситам кардааст».**

Аз тарафи дигар, ба падарон ва бародарон тавсия менамояд, ки агар занон пас аз гузашти идда ҳам ба бозгашт ба сӯи шавҳарони пешинаашон изҳори омодагӣ намуданд, онҳоро барои пешгирий аз ин кор зери фишор қарор надиҳанд, балки баръакс, ба авотифи нек ва тасмимгириҳои озоди онҳо арҷ биниҳанд.

**فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ**

**«Онҳоро аз (бозгашт ва) издивоч бо ҳамсаронашон, агар бо ҳайру хушӣ ба тавофуқ расиданд, бо фишор боз надоред...».<sup>1</sup>**

### Шоҳкориҳои дигари ислом дар ин ҷода

Ислом дар баробари хушунатҳои рафторӣ ва ноадолатиҳои иҷтимоӣ ҳеч гоҳ аз ҳуд созиш нишон надодааст. Инак, боз ҷанд намунаи дигареро аз муборизоти дини ислом бар зидди чунин падидаҳои манғӣ ва роҳу рафтари номатлуб дар ҷомеа ва ҷашнӣ (корнамоиҳо)-и онро дар ҳифзи арзишҳои башарӣ ва ҳукуқҳои табиии мардум, ба ҳусус ҳимояи қаромати инсонии қишири занон, зикр менамоем.

Вале манзур аз он танҳо зикри рӯйдодҳои муҳимми таърихи ислом дар гузашта нест, балки тақдими намунаҳои бемонанде аз корномаҳои бошуқӯҳи ислом барои занон дар ҳаёти бӯхронзадаи имрӯз мебошад. Ҳаёте, ки зан дар он ба ҳазорон иҳонат, хушунат, пастии сатҳи маърифати ҳукуқӣ ва шинохтҳои динӣ ва ноадолатиҳои иҷтимоӣ рӯ ба рӯ гардидааст. Гузашта аз ин, бо номи ҳимояи озодиҳо ва ҳукуқи зан имрӯз вай ба сурати бозичае рӯи саҳна бароварда шуда, аз қаромати инсонии ҳуд чудо соҳта шудааст.

<sup>1</sup> Сураи Бакара, 2: 232.

Яке аз одатҳои бад ва ноадолатиҳои иҷтимоӣ нисбат ба занон он буд, ки пас аз марғи шавҳараш яке аз писарони он мард, ки аз зани дигараш бошад, ё яке аз наздиқони вай, ба монанди бародар, амак ва гайра чомаи худро бар вай меафканд ва бо ҳамин соҳиб ва меросбари он зан мегашт. Яъне занонро пас аз марғи шавҳаронашон бо зӯрӣ ва ба унвони моли ба меросгузошта аз худ мекарданд.

Худованд ин одати иҷтимоиро қотеъона маҳқум ва мусалмононро аз чунин рафторе бо занон боз дошт, он ҷо, ки мефармояд:

يَتَأْمِنُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحْلِلُ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا أَلِسَانَ كَرَهًا  
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ إِنْ تَذَهَّبُوا بِعَصْمٍ مَا ءَاءَتِنَّمُوهُنَّ

«Эй қасоне, ки имон овардаед, барои шумо ҳалол нест, ки занонро бо зӯр мерос баред ва онҳоро мачбуран нигоҳ доред, то қисмате аз он чизеро, ки (қаблан) ба онҳо додаед, ба даст оваред».<sup>1</sup>

Бухорӣ дар бораи сабаби нузули ин оят мефармояд: «Чунин буданд, ки вақте марде мемурӣ, наздиқони вай ба занаш (аз дигарон) ҳақдортар буданд. Агар касе аз онҳо меҳост (ва он зан ба вай маъқул мешуд), ўро ба занӣ мегирифт, ва (-ле агар аз вай хушашон намеомад) ё ўро ба шахси дигаре ба занӣ медоданд ва ё (то фаро расидани маргаш) вайро ба ҳамон ҳол нигоҳ медоиштанд. Онҳо ба он зан аз аҳли хонаводааш ҳақдортар буданд».<sup>2</sup>

ОНҲО ба зан ҳамчун мол ва чиз муносибат мекарданд ва нисбати ў ҳар гуна фишор, зӯроварӣ ва хушунатҳои равонӣ, ҷисмонӣ, иқтисодӣ ва ҳатто шаҳвониашонро раво мединанд. Зан ҳаргиз ҳаққи тасмимгирӣ ва ҳатто бозгашт ба хонаводаи худро надошт.

<sup>1</sup> Сураи Нисо, 4: 19.

<sup>2</sup> Саҳехи Бухорӣ, 4579, 6948.

Бахши дуюми ҳамин оят дар бораи хушунати иқти-  
содӣ нисбат ба занон равшани меандозад. Онҳо занро пас  
аз марги шавҳарааш маҷбуран дар он ҳолат нигоҳ медош-  
танд, то пас аз марги вай ба молу дорояиш соҳиб гарданд  
ва ё он молеро, ки шавҳарааш ба вай дода буд, ба онҳо боз  
гардонад.<sup>1</sup>

### Масъули хифзи ҳуқуқи занон

Дар оятҳои гузашта тамоми навъҳои хушунат: иқти-  
содӣ, равонӣ, ҷисмонӣ ва шаҳвонӣ нисбат ба занон ба тав-  
ри қатъӣ манъ шудааст. Ҳуқуқҳои табиий ва қаромати ин-  
сонии онҳо дар ҳар мақом ва ҳолате бояд риоя ва хифз  
шаванд.

Пас бадоҳатан мантиқи ақл тақозо менамояд, ки ба-  
рои ҳифзи ин ҳуқуқҳо ва ҳимояи қаромати инсонии занон  
бояд шахсе масъул бошад ва онҳоро дар паноҳи худ  
сараварӣ намояд, шахсе, ки аз ӯҳдаи ин масъулияти сангиги-  
ни илоҳӣ ба хубӣ барояд. Ҳудованд масъулияти ҳифзи ин  
ҳуқуқҳоро бар зиммаи мардон ниҳодааст, ба хусус, вақте  
саравари оила мешаванд. Куръони карим дар ин бора ме-  
фармояд:

آلرِجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا

مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحَاتُ قَبِيتَ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

«Мардон бинобар бартарие, ки Худо (дар сохтори ҷис-  
монӣ ва ғайраи онҳо) ниҳодааст ва бинобар инфоқ (ва ҳар-  
че, ки дар роҳи бунёд, барқарорӣ, нигаҳдошт ва пешбурди  
оила) менамоянд, бар занон қаввом (ва сарпараст) мебо-  
шанд. Пас занони нек (ва беҳтарин барои низоми биноёф-  
таи оилавӣ) фармонбар мебошанд (ва онҳо) дар паноҳи

<sup>1</sup> Дар «Сунани Абӯдовуд» дар бораи сабаби нузули ин бахши оят ба  
ин воқеъият ишора шудааст. (Сунани Абӯдовуд, 2090).

## хифзу ҳимояи Худованд хифзкунандай ғайби (шавҳаронашон) мебошанд...».<sup>1</sup>

Бубинед, чӣ зебо! Бори масъулияти сарпарастӣ, нигаҳдошт ва пешбурди оила бар ўҳдаи мардон ниҳода шудааст ва аз занони неке, ки қадри ин ҳама заҳамоти мард ва таҳаммули ин ҳама бори сангини масъулиятро медонанд, бо зеботарин ва боарзиштарин сурат ситоиш ба амал омадааст.

Қуръони карим масъулияти сарпарастӣ, нигоҳубин, пешбурд ва ба танзим даровардани умури хонаводаро бар зиммаи мард ниҳода, занони некро ба унвони тарафдорни назму қонуни хонавода дар ин иҷтимои кӯчак, вале муҳим ва ба унвони татбиқкунандагони он назму қонун мавриди қадрдонӣ қарор додааст.

Яке аз эъчозоти бадей ва тавоноиҳои қаломи Худо дар он аст, ки намои оддии зиндагиро нахуст тобиши маънавӣ ва лӯшиши инсонӣ баҳшида, сипас марду занро ба ҳосил намудани ҳадафҳои асосии ин қонуни бунёдгашта фаро хондааст. Ибораҳо ва қалимоти қуръонӣ он чунон дақиқ ва фарогир ҳастанд, ки тамоми ҷанбаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, равонӣ, ҷисмонӣ ва гайрато дар ҳар мавриде ифода менамоянд.

Масалан, қалимаи қаввом, ки дар ин оят омадааст, бо зеботарин сурат маънои парасторӣ, нигоҳубин, пешбурд, тарбия ва ба кор бурдани тамоми маҳоратҳо, ақлу хирад ва саъю талоши инсониро барои ҳусули оромиш ва саодати тарбиятгирандагон зери кафолати худ ифода менамояд. Аз мард меҳоҳад, ки ба унвони бунёдгар, нигаҳбон ва пешбарандай соҳтори оила бо беҳтарин ваҷҳ ва дар ҳадди имкон ниёзҳои иҷтимоӣ ва равонии муҳити хонаводаро таъмин намояд ва барои ба танзим даровардани корҳои он ва пешбурди ҳамаҷонибаи он барномаҳои дақиқи идорӣ ва нақшаҳои пурбори иқтисодӣ ва гайра дар назар би-

<sup>1</sup> Сураи Нисо, 4: 34.

гирад.

Зан бошад, барои бароварда шудани ин ҳама ормонҳои нек ва ҳадафҳои олии инсонӣ ба ҳамкории самарбахш ва ба нигохубин ва посдории натоиҷи ба дастомада фаро ҳонда шудааст. Оила бо ин таъбири қуръонӣ мактаби хонаводагист, ки мард парвариши ҳанда, парастор ва омӯзгори он ва зан ба ҳайси ёвар татбикунандай барномаҳои омӯзиший ва нақшаҳои парвариши хонавода мебошанд.

Дар ин ҷо ҳаргиз ҳокимияти мутлақ ва истибоди мард ва ҳамчунин маҳкумият ва бехуқукии зан мавриди назар нест. Қисмати охири ин оят бо таъбири зебо ва равшане маънои болоро ифода менамояд. Илова бар ин, ин оят дуруст пас аз оятҳое меояд, ки пойгоҳи ҳуқукии занро аз назари ислом ва ҷойгоҳи бузурги ўро дар назди Худо баён намудаанд. Гузашта аз ин ҳама, Худо ин сураро бо номи «Занон» (Нисо) номидааст, дар ҳоле ки бо номи мардон дар Қуръони карим сурاء вучуд надорад.

Вале мутаассифона, баъзе муғризон ва ё одамоне, ки шинохти дурусте аз арзишҳои олии ислом надоранд, бо таъбирҳои нодурусти худ аз оятҳои Қуръон ба паёмҳои ҷовидонаи он таън ворид менамоянд.

Оила ва хонавода пойгоҳи аввалин ва таҳдоби ҷомеа ва давлат ба шумор меравад ва аз хонаводай солим ҷомеаи солим ба вучуд меояд. Фарзандони барӯманди миллат ва бузургони ҷомеа аз хонаводаҳои ҳамаҷониба солиму устувор ва фикрану рӯҳан рушдёфта зуҳур менамоянд. Бинобар ин, ислом ба бунёд, сохтор ва ташаккули дурусти он аҳамияти ҷиддие додааст.

### **Бурузи ташаннуҷ дар хонавода ва назароти Қуръон дар ин замина**

Имкон дорад, гоҳе дар миёни аъзои оила, аз ҷумла заҳну шавҳар, суйтафоҳум ва носозгорие бамиён ояд. Ин ҳолат, ҳатман бо шеваи муносиб ва ҳарчи зудтар бояд ҳалли

худро ёбад. Зеро идома ва шиддат гирифтани бӯхронҳои оилавӣ дар муҳити хонавода, ба хусус дар рӯҳияи фарзандон, таассурот ва паёмадҳои номатлуби худро мегузорад.

Ислоҳи ин вазъ, пеш аз ҳама, ба мард ҳамчун сарпаст ва нигаҳдори назми хонавода вобастагӣ дорад ва пас аз он ба ҳамкорӣ ва хайрҳоии зан барои хифзи мавҷудият ва нигаҳдории ваҳдати оила ва фазои солими он вобаста мебошад. Хуб маълум аст, ки агар ҳар ду ҷониб барои рафъи бӯхрони ба амаломада ва бартараф намудани паёмадҳои он ҳамфирӯзӣ ва ҳамталош гарданд, он ба зудӣ ҳалли худро меёбад ва кор ба ҳеч ҷо намерасад.

Вале дар ғайри ин сурат, агар зан омили он бӯхрон ва носозгорӣ бошад, ба мард ба унвони сарпаст ва нигаҳбони оила як миқдор салоҳиятҳо ва ихтиёроте барои ҷустуҷӯи роҳи ҳал ва пешгирий аз фурӯпоший ва заволи хонавода дода шудааст. Ҷӣ тавре дар ҳолатҳои фавқулода қонуни ҳар кишвар барои роҳбари давлат баъзе ихтиёrot ва салоҳиятҳои иловагиеро пешбинӣ намудааст.

Роҳи ҳалли пешниҳоднамудаи Қуръон ва доираи салоҳиятҳои мард дар ин маврид он аст, ки нахуст ӯро бо некӣ панд диҳад, насиҳат намояд ва аз паёмадҳои бад ва зиёнҳои ҷуброннопазири он носозгорӣ ва ғайра барҳазар дорад. Ҷӣ басо мушкилоте вобаста ба сатҳи маърифати инсонӣ ва начобати онҳо дар ҳамин зина ҳал мешаванд.

Вале агар панду насиҳат ба вай коргар наафтод, шевай дигареро барои ислоҳи вазъ ба кор барад. Занро дар бистари хоб тарқ намояд ва бо вай ҳамхобагӣ нанамояд. Ин равиш шевай ислоҳи равонӣ (психологӣ) ба шумор меравад. Зеро баъзе занон аз ниёзи гаризии мардон ба зан ва ҳамхобагӣ бардошти бад намуда, ба ғуруру ҳавобаландӣ кашида мешаванд.

Мард бо тарки ҳамхобагӣ занро аз олами эҳсосот ва авотиф ба қаламрави ақлу андеша бармегардонад ва ба ӯ мефаҳмонад, ки нигаҳ доштани қонуни гарми хонавода, фазои беолоиш ва саодату оромиш дар муҳити солими он

аз чунин каҷравиҳои фикрӣ ва беътидолии рафтор бехтар аст.

Вале муҳим он аст, ки мард ин корҳоро бо некӣ, бо бехтарин шеваи амалӣ ва бо мақсади ислоҳи вазъ анҷом дидад, на барои нишон додани зӯроварӣ ва исботи бартарияти худ, вагарна вай шаръан ҳеч гуна салоҳияте барои ин корҳо надорад. Барои андешаи солим ва аҳли фаҳм ин равиш аз ҳар чизе муассиртар воқеъ мешавад ва шояд бо ҳамин онҳо ба ҳам оянд.

Агар ин равиши амалӣ низ таъсире дар ҳалли мушкили онҳо нагузошт, пас дар марҳалаи сеюм ўро бо шеваи муносибе таъдид намояд, яъне барои ислоҳ ўро ба таври нарм ва ба сурате ки ба ҷарху нақси ҷисмонӣ наанҷомад, бизанд. Барномаи пешниҳоднамудаи Қуръон дар ҳалли бӯхронҳои хонаводагӣ, чӣ тавре мебинем, аз се зина иборат аст ва дар сурати зарурат бояд ба тартиб он се зина ва ё марҳаларо бигузарад ва онҳо дар ин муддат набояд ба чора ва роҳи ҳалли дигаре мутавассил шаванд. Қуръони карим дар ин замина мефармояд:

وَاللَّهِ تَحْكُمُونَ نُشُرَهُنَّ فَعِظُولُهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِيُوهُنَّ  
فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْا كَيْبِيرًا

«Ва занонеро, ки аз носозгории онҳо ҳаф доред, онҳоро (дар марҳалаи аввал) панд дихед ва (дар марҳалаи дуюм) онҳоро дар ҷойҳои хоб тарқ намоед ва (дар марҳалаи сеюм) онҳоро бизанд. Агар (бо корбурди яке ва ё ҳамаи ин ҷорҳо) аз шумо итоат намуданд, пас аз он бар онҳо роҳи дигаре начӯед. Ҳудо, воқеан ҳам, баландмартаба (ва) бузург аст».<sup>1</sup>

Ҳамон гуна ки мебинем, задан ва адаб намудан охирин илоҳи ин равиши ислоҳӣ мебошад ва бояд пеш аз он ду зинай дигарро бигузарад. Задан дар забони арабӣ ба маънои

<sup>1</sup> Сураи Нисо, 4: 34.

ба таври муносиб адаб додан низ мебошад. Ҳўи инсонӣ ва табиати ўро зариба, ба маъни задашуда ва ё ниҳодашуда, мегўянд. Яъне барои ислоҳ намудани роҳу рафтор ва ҳўи бади онҳо эшонро адаб намоед, яъне бизанед.

Суннати расули Худо (с) меъёру ҳудуд ва тарзи ин таъдибро баён намудааст. Аввал, он ки бо мақсади ислоҳ бошад, дуюм, он ки ду-се бор ва гайри мубарриҳ (пайгузор) бошад.

Дар «Саҳехи Муслим» аз Ҷобир (р) ривоят шудааст, ки расули Худо (с) дар ҳаҷҷатулвадоъ дар зимни баёни ҳукуқҳои зану шавҳар бар яқдигар фармуд: *«Дар бораи занон тақвои Худоро дошта бошед. Зеро онҳо амонатҳое (аз ҷониби Худо) дар назди шумо мебошанд. (Шумо ва онҳо ҳукуқҳое бар яқдигар доред). Ҳаққи шумо бар онҳо ин аст, ки қасеро, ки (аз наздиконаши) дӯст намедоред, ба хонаи шумо ворид насозанд. Агар ҷунин карданд, онҳоро ба сурати гайри мубарриҳ (пайгузор ва сиёҳсозанд) бизанед. Ва ҳаққи онҳо бар шумо он аст, ки ба онҳо бо некӣ (муошират намоед), яъне ниёзҳои зиндагониашонро, аз қабили ҳўроку пӯшок таъмин намоед».*

Аз Ибни Аббос (р) ва дигар муфассирони Қуръон дар тафсири ояти боло задани гайри мубарриҳ омадааст ва Ҳасани Басрӣ (рҳ) гайри мубарриҳро гайри муассир (бо таъсироти ҷисмӣ) маънидод намудааст.<sup>1</sup>

Соҳиби тафсири «Ал-мунир» ва «Ал-васит», доктор Ваҳба Зуҳайлӣ дар шарҳи задани гайри мубарриҳ овардааст, ки он ба маъни гайри азиятовар мебошад ва бояд бо даст ба сурати нарме се бор бар китфи вай ва ё бо чӯби мисвок ва ё бо чӯбчаи сабуки дигаре анҷом гирад, на бо кафи даст (ва бо мушт бар рӯй ва ё бо қалтаку шатта ва гайра), ки боиси осебҳои ҷисмӣ мегарданд. Зеро ҳадаф аз ин иқдом ислоҳи вазъ мебошад, на ҷизи дигаре. Пас задан

<sup>1</sup> Мисбоҳи мунир. – С. 291.

як амр (ишора)-и рамзӣ аст.<sup>1</sup>

Дар тафсири «Маорифу-л-куръон» дар ин бора омадааст, ки: «Ду равиши ислоҳоварии якум ва дуюм насиҳатҳо ва ислоҳовариҳои шарофатмандона мебошанд. Аз пайдомбарони Худо (с) ба кор рафтани он ду равиши ислоҳӣ нисбат ба занон ба субут расидааст. Аммо равиши сеюм (задан), ҳарчанд дар ҳолатҳои истиснӣ ва дар доираи маҳдуде иҷозат бошад ҳам, пайдомбари ислом (с) иршод намудаанд, ки: *«Мардони хубу (бонаҷобат) ҳаргиз занони худро намезананд».*<sup>2</sup>

Дар ин оят назокати қонуни илоҳиро ба хубӣ мушоҳида менамоем. Куръони карим меҳоҳад дар ибтидо марду зан аз нерӯи фикру андеша ва зарфиятҳои инсонии худ истифода намоянд ва худ чорасози мушкилоти дохили ҳеш бошанд. Дар айни ҳол асрори маҳрамонаи оилаславиашон аз ифшо шудан ва ба даҳонҳо афтодан маҳфуз бимонад.

Зоро ифшои асрори маҳрамонаи хонаводагӣ имкон дорад ҳалли бӯхрони ба вучудомадаро мушкилтар намояд ва аз тарафи дигар, он кор ба ҳайсияти иҷтимоии онҳо латма мезанад. Нигоҳ доштани доманаи носозгорӣ дар доираи оғоҳии худи зану шавҳар аз як сӯӣ, ҳалли онро барояшон осонтар месозад ва аз сӯӣ дигар, фарзандонро низ аз пайдомдҳои бади равонии он эмин нигаҳ медорад.

### Марҳалаи дигари ҳалли бӯхрон

Вале ҳангоме кор то ин марҳала ба таври дуруст ба поён нарасид ва он се равиши ислоҳӣ натиҷаи дилҳоҳ на-бахшиданд, набояд бори дуюм ба истифодаи он Равишҳо баргашт. Мард дигар набояд он шеваҳоро ба кор гирад. Зоро бо бакоргирии такрории онҳо оҳиста-оҳиста муҳити ороми хонавода барҳам меҳӯрад ва он шеваҳои ислоҳӣ ба

<sup>1</sup> Тафсири «Васит»-и Ваҳба Зухайлӣ. – Ч. 1. – С. 317.

<sup>2</sup> Тафсири «Маорифу-л-куръон». – Ч. 3. – С. 495.

унсури фишору зўроварӣ, чангу кашмакашҳои вайронгар ва лату кўби доимӣ табдил меёбанд, ки ислом аз чунин коре безор мебошад.

Балки бояд роҳи ҳалли тозаеро дар пеш гиранд ва додгоҳи хонаводагие ташкил намоянд. Як довари хайрҳоҳ, хирадманд ва ислоҳталаб аз ҷониби аҳли мард ва яке аз ҷониби хонаводай зан пой дар миён ниҳанд ва барои ислоҳи онҳо аз ҳеч кӯшише фурӯгузор нанамоянд.

Ҳанӯз ислом то ин марҳала намехоҳад кор ба додгоҳи қонун ва ба назди суду прокурор кашонида шавад, балки бояд боз дар роҳи ислоҳи онҳо ва бартараф намудани бўхрони хонаводагӣ қадами дигаре дар доҳили хонавода бардошта шавад. Додгоҳи қонун то ин марҳала низ ҳаққи даҳолат дар умури доҳили хонаводагии онҳоро надорад. Баръакс, ҳамон додгоҳи хонаводагӣ шаръян салоҳияти баррасӣ ва ҳалли мушкили онҳоро доро мебошад.

Ояти 35-уми сураи Нисо ба ин марҳалаи низоъҳои оилавӣ ва ташкили ҳайати салоҳиятдори доварони ду тарап амр намуда, пойгоҳи ҳукуқии додгоҳи хонаводагиро ба вучуд овардааст, он ҷо ки мефармояд:

وَإِنْ خَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا  
إِنْ يُرِيدُ آئُصْلِحَكَا يُوَفِّقِ اللَّهُ بِيَهْمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَبِيرًا

«Ва агар аз низоъи байнин онҳо хавф дошта бошед, пас доваре аз ҷониби хонаводай мард ва доваре аз хонаводай зан (барои ин кор) бифиристед. Агар он доварон (дар ҳақиқат) ислоҳро (дар байнин онҳо) бихоҳанд, Худо дар миёни онҳо вифоқ (ва дўстӣ)-ро ба вучуд меоварад. Худо, воқеан ҳам, донову огоҳ аст».

Ба ҳар ҳол, ин вазъият ҳолати истисноЯ дошта, баъзан рӯй медиҳад ва дар чорчӯбай маҳдуде ба шавҳар салоҳиятҳо ва ихтиёроте барои ислоҳи носозгории ба вучудомада дода мешавад. Ҳадафи асосии он дар барта-

раф намудани ташаннуҷ ва пешгирий аз ба хушунат гароидани мушкилий хулоса мешавад.

Агар мард омили носозгорӣ ва ошуфтани вазъи хонавода гашта бошад, дар тамоми мавридҳое, ки зан ҳаққи муроҷиат ба додгоҳро дошт, бояд пеш аз он ҳамин равиши ташкили додгоҳи хонаводагиро ба кор гиранд ва ба-рои ҳалли мушкилии ба амаломада ҳайати доварони ду тарафро ташкил намоянд.

### Хушунатҳо дар чомеа

Вақте бо падидаи хушунату зӯроварӣ ва дигар ноадолатиҳо ба таври умум ва дар сар то сари чомеа мубориза бурда нашавад ва дар мардум камарбанди амниятие аз маърифати динӣ ва имону такво ба вучуд оварда нашавад, ҳолатҳои равонии мардум, тарзи тафаккури чомеа ва сохтори андешаи инсон андак-андак ба сӯи фарҳангӣ хушунат гароиш пайдо мекунад ва дар онҳо тундмизочӣ ва дурӯштрафторӣ дар тамоми муносибатҳо реша мегирад.

Бинобар ин, тамоми муқаррароти иҷтимоии ислом ба сӯи пешгирий аз навъҳои гуногуни хушунат дар ҳаёти хонаводагӣ ва иҷтимоии мардум равона гардидаанд. Ба таври мисол, баъзе қонунҳои иқтисодӣ, назарияҳои иҷтимоӣ ва ғайраи исломро зикр менамоем, ки ин маъно дар онҳо ба хубӣ мушоҳида мегардад.

*1. Қонуни манъи фасоди молӣ ва ришваҳорӣ.* Куръони Карим мефармояд:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحَكَامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

«Амвол (ва дороиятон)-ро дар миёни худ ба ботил (ва бехуда) нахӯред ва онро (ба унвони ришва) ба пеши

**ҳокимон (ва дигар одамони нуфузманди мақомоти давлатӣ) напартоед, то бахше аз молу дороии мардумро ба (ноҳақ ва) гунох бихӯред, дар ҳоле ки худ (ноҳақ ва нодуруст будани ин рафтаратон)-ро медонед».<sup>1</sup>**

**2. Конун дар бораи чинояти қуштор,** ки дар ояти 178 ва 179-уми сурай Бақара баён гардидааст.

**3. Конун дар бораи чинояти дуздӣ ва горатгарӣ,** ки дар ояти 38-уми сурай Моида баён гардидааст.

Хулоса, тамоми оятҳои аҳқом ба ҳолатҳои хушунат ва зӯроварӣ дар чомеа саҳт алоқамандӣ доранд. Ислом тамомии ин аҳқоми тарбиявӣ ва қонунҳои пешгирикунандай чиноиро барои ба танзим даровардани ҳаёти мардум, ҷилавгирий аз ҳар гуна хушунату зӯроварӣ ва таъмини оромишиу саодати саросарӣ дар чомеа пешбинӣ намудааст.

### Иффат ва покдоманий дар чомеа

Покӣ ва иффат яке аз муҳимтарин арзишҳои имонӣ ва ахлоқии ислом мебошад. Ислом покизагиву иффат ва покдоманиро ҳам дар ҳаёти фардиву хонаводагии шаҳс ва ҳам дар муҳити чомеа дӯст дошта, барои бунёди чомеаи солим ва пок аз ҳеч қӯшишे фурӯгузор накардааст. Аз ба вучуд омадани муҳити носолими ахлоқӣ ва ривоҷ ёфтани бебандубориҳо қӯшидааст, то ба ҳар василае пешгирий намояд.

Худованд дар канори қонунҳои мӯҷозотии саҳте, ки барои ин падидай хилоғи иффати инсонӣ гузаштааст, паёмадҳои бади равонӣ, бемориҳои ҷисмӣ, олудагиҳои иҷтимоӣ ва дигар заرارҳои онро дар дурнамои генафонди миллат баён доштааст, он ҷо ки мефармояд:

وَلَا تَقْرُبُوا إِلَيْنَا الْزَنْقَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

«Ба (муҳити олудаи ба) зино наздик нашавед, ки он,

<sup>1</sup> Сурай Бақара, 2: 188.

дар воқеъ, амали зишт (ва бебандуборӣ) буда ва роҳи (ниҳоят) бад (ва зиёнборест)».<sup>1</sup>

Боз мефармояд:

**وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعْظُمُ لَعْلَكُمْ تَذَكَّرُونَ**

«Худо (шуморо) аз бебандуборӣ, бадӣ ва ситам наҳӣ менамояд (ва ба ин шева) шуморо панд медиҳад, то тазаккур намоед».<sup>2</sup>

Ҳамчунин мефармояд:

**قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّ الْفَوْجَيْشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأَثْمَ وَالْبَغْيُ بِغَيْرِ الْحَقِّ**

«Бигӯ: Парвардигорам ҳама намуди бебандубориҳои ошкору ниҳон, гуноҳ ва зулму таҷовузи ба ноҳақро қатъян ҳаром гардонидааст...».<sup>3</sup>

Боз мефармояд:

**إِنَّ الَّذِينَ شُحِبُّونَ أَنْ تَشْيَعَ الْفَحْشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا  
هُمْ عَذَابُ الْأَلِيمِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ**

«Одамоне, ки меҳоҳанд (ва қӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд, ки) дар миёни мардуми мӯъмин фахшову бебандуборӣ шуюъ (ва ривоҷ) пайдо намояд, барои онҳо дар дунёву охират азоби дардноке бошад...».<sup>4</sup>

Ислом аслан фарҳанги (ба истилоҳ) бебандуборӣ, хушунат ва дагалгароиро намепазираид ва дӯст медорад, ки покиву иффат, муносибатҳои олии инсонӣ ва муҳаббату тасомӯҳ дар ҷомеа ва дар андешаи мардум ҳукм-фармо бошад.

Зино ва алоқаҳои номашрӯъи ҷинсӣ ба ҳар сурате ки бошанд, дар шаръи муқаддаси ислом маҳкум шудаанд ва

<sup>1</sup> Сураи Исро, 17: 32.

<sup>2</sup> Сураи Нахл, 16: 90.

<sup>3</sup> Сураи Аъроф, 7: 33.

<sup>4</sup> Сураи Нур, 24: 19.

барои он мучозоте низ муқаррар гаштааст.

Аз он чи ба таври фишурда дар китоби никоҳ ва талоқ, ба хусус дар фасли охир, дар бораи ҷойгоҳи зан дар пешгоҳи ислом ва ҳуқуқҳои шаръии вай баён гардид, мегавон ҳулосаи назари дини ислом ва дидгоҳи Қуръони қаримро дар бораи ҷойгоҳи рафғеъ ва арзишҳои ҳуқуқии занон ба даст овард ва ҳамин тавр, ба азамат ва беназирии қонуни ислом дар ин маврид пай бурд.

Ба ҷойгоҳ ва он арзиши волое, ки дини ислом дар маҷмӯаи қонунгузорӣ ва тарҳи муносибатҳои иҷтимоии ҳуд барои зан муайян намудааст, донишмандони мунсиғ ва пажӯҳишгарони воқеъбини Ғарб низ эътироф намудаанд. Густов Любен дар китоби «Тамаддуни ислом ва араб»-и ҳуд дар ин бора мегӯяд:

*«Ислом мақоми занро дар ҷомеа бисёр баланд бардошта, нисбат ба пешрафт ва саодати вай ҳадамоти шоистае анҷом додааст.*

*... Ислом аз ҳайсият ва арзииши зан ҷизе накоста, балки вайро ба мақоми баланд ва арзишманде расонидааст ва мон ҳаустин касе нестем, ки дар бораи ислом ҷунин ақида дошта бошем, балки Косен Ду Персвол пеш аз мо ин андешаро изҳор дошта буд ва Бортелмӣ Сент Ҳилар низ ба ин ақида бо мо ҳамраъӣ мебошад.*

*Ислом аввалин дине мебошад, ки дар ислоҳи ҳоли занон ва пешрафти ҳамаҷонибаи онҳо қадамҳои густардае бардоштааст ва ин матгалаб ба таври бадеҳӣ равишан аст, ки вазъ ва ҳоли занон дар динҳои пеш аз ислом бисёр зоёв ва ошуфта буд».<sup>1</sup>*

Гузашта аз ин, он ҷойгоҳи боазамате, ки ислом барои зан ба вучуд оварда буд ва он рафтари олие, ки мусалмонон дар даврони шукуӯҳ ва азамати ислом дар муошират бо занон барои ҷомеаи ҷаҳонӣ ба намоиш гузашта буданд, дар

<sup>1</sup> Маҳдии Маҳрезӣ, Шахсият ва ҳуқуқи зан дар ислом, муқаддима. – С. 21. – Техрон, 2007. «Таърихи тамаддуни ислом ва араб». – С. 504.

ҳаёт ва зехнияти мардуми Аврупо таъсири худро гузашта буд. Бояд пазируфт, ки зан дар чомеаи мутамаддини имрӯз дар бобати ба даст овардани ҳукуқҳо ва озодиҳои худ ма-дюни арзишҳои волои ислом ва ҳадамоти баёдмондани мусалмонон барои чомеаи башарӣ мебошад. Густов Любен дар ин бора мегӯяд:

*«Ахлоқи ҷавонмардонаи мардуми Аврупо, ки як баҳши умдаи онро рафтор бо занон ташкил медиҳад, аз мусалмонон ба мо расидааст ва дар зери таъсири онҳо ба вучуд омадааст. Дине, ки тавонист занро аз он дараҷаи наст ва хориву зиллат начот баҳшиад ва ба авчи иззату каромат бира-сонад, дини ислом буд, на дини масеҳӣ, ҷунонки оммаи мардум ҳаёл мекунанд. Зоро амирон ва сарварони мо дар асрҳои миёна бо вучуди он ки насронӣ буданд, барои зан ҳеч гуна эҳтироме қоил набуданд ва дар қитобҳои таъриҳи омадааст, ки пеш аз он ки мусалмонон ба гузаштагони мо (аврупоиён) эҳтироми занро биомӯзанд, амирон ва сарварони мо бо қа-моли ваҳишоният ба онҳо рафтор мекарданд».*<sup>1</sup>

### Тафовутҳои марду зан

Аз сӯи дигар, ислом тафовутҳои физиологӣ (чисмонӣ) ва равонии марду занро дар қонунгузории худ ба эътибор гирифта ва аҳкоми худро бар асоси воқеъиятҳои айнӣ пояrezӣ намудааст.

Марду зан дар соҳтори ҷисмӣ, ҳусусиятҳои физиологии, ҳолатҳои равонӣ ва дигар баҳшҳои ҳастии худ аз як-дигар фарқ мекунанд. Зоро онҳо дар якчоягӣ камоли инсониро ба вучуд овардаанд ва ҳар яке ба танҳои нисфи он ба шумор меравад. Пас он вазифаero, ки ҳар яки онҳо ба-рои ҳифз ва имтидоди ҳаёти инсонӣ анҷом медиҳад, ҳамин тафовутҳоро аз эшон талаб мекунад.

Рамзи муваффақияти қонунҳои ислом дар ташаккули

<sup>1</sup> Нақши фарҳанг ва тамаддуни исломӣ дар бедории Фарб. – С. 269; Таърихи тамаддуни ислом ва араб. – С. 501.

шахсият ва худсозии инсон низ дар он аст, ки онҳо дар таносуб бо тафовутҳои мавҷуд дар ҳар ду қишр поягузорӣ шудаанд, ки бо тобу тавон, тафовутҳо ва маҳдудаи имкониятҳои вучудии ҳар қишре ҳамсозии комил доранд ва бе ҳеч тардиде, ин таносуб ва ҳамгунӣ яке аз вучӯҳи эъчози он ба шумор меравад.

Ин тафовутҳо албатта, ба асли инсонии онҳо даҳле надоранд, балки он дар ҷорҷӯбаи оғариниши илоҳӣ ва бар асари иқтизои вазифаи онҳо дар ҳаёт ба вучуд омадааст. Тафовутҳои мазкур аз фарқиятҳои ҷисмӣ (физиологӣ) ва равонӣ (психологӣ)-и марду зан аз якдигар иборатанд, ки дар таносуб бо онҳо баъзе тафовутҳои фикрӣ барои ҳар қишре пешбинӣ шудааст.

**1. Тафовутҳои ҷисмӣ.** Зан дар нармии ҷисм, латофати бадан, отифаи рақиқ, узубати сухан ва гайра аз мард фарқ мекунад.

Дар таҳқиқотҳои илми зистшиносӣ (биология) ба исбот расидааст, ки зан дар тамоми чиз: аз сурат ва узвҳои беруна сар карда, то зарраҳои ҷисмӣ ва ҷавҳари протеинии таркиби ҳуҷайраҳо дар бофтаҳояш аз мард фарқ мекунад. Аз ҳамон ибтидои муайян шудани ҷинси ҷанин рушди таркиби ҷисмонии ҳар ду ҷинс ба шакли мутафовит пеш мераవад ва ҳайкали ҷисмонии зан дар ниҳоят ба сурате инкишоф мёబад, ки барои анҷоми вазифааш дар ҳаёт омода мегардад ва ҳамин чиз роҳи ӯро дар оянда муайян месозад.

Пас аз расидан ба синни булуг, вақте ҷараёни табиии ҳайз (хунбинии моҳона) барои зан шурӯй мегардад, фаъолият ва ҳаракоти тамоми аъзои баданаш дар он асно аз он мутаассир мегарданд. Пажӯҳишҳо ва мушоҳидоти илми зистшиносӣ ва илми анатомия ба он далолат мекунанд, ки дар аснои ҳайз тағиироти зерин дар вучуди зан ба мушоҳида мерасанд:

1. Қувваи нигаҳдории ҳарорати бадан дар ҷисми зан кам мегардад ва дар натиҷаи берун шудани гармии зиёд аз бадан дараҷаи ҳарорати он паст мешавад;

2. Тапиши набз суст ва фишори хун паст мешавад ва дар натиҷа интиқоли ҳучайраҳои он кам мегардад;
3. Дар ғадудҳои тараашшӯҳи доҳилий (эндокринӣ), ғадудҳои гулӯ ва ғадуди савдой (лимфовӣ) тағийироте ба муҳоҳида мерасад;
4. Коркард, фаъолияти метаболистӣ ва мубодилаи моддаҳо дар доҳили ҳучайраҳо кам мегардад;
5. Қобилияти ихроҷи таркиботи химиявӣ (намакҳо)-и фосфат ва хлорид аз бадан паст мегардад ва мубодилаи газӣ хеле поин меравад;
6. Раванди ҳазм ҳалалдор мегардад ва часпоши чарбу ва дигар маводи протеиние, ки дар таркиби ҳурданиҳо вучуд доранд, бо бофтаҳои бадан кам мешавад;
7. Ҳолати афсурдагӣ бар зан ғолиб мегардад ва қобилияти идрок дар вай суст мешавад;
8. Ҳушёрии зеҳнӣ ва ҷамъияти хотирро аз даст медиҳад.

Ин ҳама тағийирот дар маҷмӯъ зани ҳоизро ба ҳолате шабеҳи бемор наздиқ месозад.

Устод Карше Шекфеский дар зимни озмоишҳои равоншиносии ҳуд ба ин натиҷа расидааст, ки маҷмӯаи асабӣ дар вучуди зан дар айёми ҳайз ба чӯш меояд ва дучори ихтиилол ва заъфи идрок мегардад ва қобилияти ҷисмиаш низ дар он муддат суст мегардад. Он гоҳ меафзояд: Аз ин ҳама дар аснои ҳайз замони бордорӣ боз ҳам сангинтар аст.<sup>1</sup>

Зан ба таври табиӣ може як бор ҳайз мебинад ва ба он тағийироти физиологӣ ва равонӣ дучор мегардад, ба ин маъно, ки може як бор ба афсурдагии ҷисмӣ, тирагии хотир ва парешонии равонӣ гирифтор мешавад. Илова бар ин, дар ҳар давраи бордорӣ то вазъи ҳамл тақрибан бештар аз нӯҳ може ба саҳтиҳои ҳамлу вилодат рӯ ба рӯ мегардад, ки ҳамаи ин рӯи ҳам рафта дар вазъи ибодат, барномаи рушди зеҳнӣ ва раванди такомули шахсияти

<sup>1</sup> Алмаратул муслима. – С. 63, 64.

иҷтимоии вай таъсир мегузоранд.

Магзи сари зан ба таври мутавассит ҳудудан сад грамм аз магзи сари мард камтар мебошад, шиканҳо, печу тобҳо ва ҷавҳари санҷобшакли он, ки маркази нуктаи идрок аст, нисбат ба ҳамин ҷизҳо дар магзи сари мард хеле кам ва дорои тафовут аст. Вале бо ин вучуд маркази эҳсос ва фаъолиятҳои отифӣ дар он нисбат ба мард бештар ин-кишоф ёфтааст.

Ҳатто дили зан аз дили мард ҳурдтар буда, набз ва тапиши он дар ҳар дақиқа тақрибан 10-14 бор аз дили мард бештар ва сареътар аст.

Ин тафовутҳо илова бар он фарқиятҳои мутлақи физиологии ҳастанд, ки дар ҷисми зан вучуд доранд, ба монанди сина, бачадон, тухмдон, гадудҳои коркарди шир ва гайра, ки дар мард ҷизе аз онҳо вучуд надорад.

**2. Тафовутҳои равонӣ.** Ҳолатҳои нафсӣ ва равандҳои равонӣ дар зан ба таври умумӣ аз мард фарқ мекунанд. Аз ҷумла, нерӯи отифаи зан аз мард қавитар аст, вале нерӯи ирода дар мард пойдортар аст, зан тез ва бо сабабҳои ноҷизе ба ғазаб меояд ва идораи асадҳо ва эҳсосоти ҳудро аз даст медиҳад.

Ҳамчунин отифаи раҳмдилӣ, дилсӯзӣ ва шафқат дар зан ниҳоят қавӣ аст ва ба андозаи тафовути ҳар ду ҷинс аз якдигар аз ин ҳолатҳо дар мард фарқ дорад. Қобилияти ҳифзи хотираи дарозмуддат ва захираи он дар зан заъифтар ва раванди фаромӯшсозӣ дар вай сареътар аст. Бо таваҷҷӯҳ ба ин падида дар нерӯи ҳофизаи қишири занон дини ислом шаҳодат ва гувоҳии ду занро баробари шаҳодати як мард донистааст, то ба ин восита нақси зарфиятҳои зехнӣ дар онҳо ҷуброн шавад. Қуръони карим дар ояти «дайн» мефармояд:

**«Ва аз миёни мардони ҳуд (бар қитобати он) ду шоҳид баргиред. Агар ду мард набошад, пас як мард ва ду зан аз он шоҳидоне (баргиред), ки (ба шаҳодати онҳо) розӣ ҳастед, то агар яке аз онҳо (дар ҷизе ҳудро) гум созад, яке**

**аз онҳо дигарашро ба ёд оварад».<sup>1</sup>**

Албатта, инҳо намунаҳое аз тафовутҳои ҷисмонӣ ва равонии зан аз мард буданд, вале фарқияти онҳо ба ин намунаҳо маҳдуд намегардад. Ҳудованди ҳаким ба таври дақiq ӯзумонӣ ба ин тафовутҳо ишора менамояд, он ҷо ки мефармояд: «**Ва мард мисли зан нест**».<sup>2</sup>

Ҳамчунин гуфтанист, ки ин тафовутҳо бо меъёри миёна ва дар ҳадди мутавассит дар назар гирифта шудаанд. Аммо ба таври инфириодӣ имкон дорад, ки зане дар баъзе ҳусусиятҳо ба мардон наздик бошад ва ё марде дар порае аз тарҳҳои ҷисмонӣ ва ё хислатҳои нафсонӣ ба занон монанд ва ё умуман, зансифат бошад.

Вақте зан ба таври куллӣ дар соҳтори ҷисмонӣ ва ҳусусиятҳои равонии худ аз мард фарқ кунад, пас аз ҳикмат нест, ки барои вай ҳамон қонунҳои фикҳӣ ва аҳкоми иҷтимоие пешбинӣ шаванд, ва ё шаръян аз вай аъмоле таклиф (талаб карда) шавад, ки барои мардон мушайян шудаанд ва аз тобу тавон ва имконоти вучудии ўботолотаранд. Балки дар ҳавзаи қонунгузории ислом чунин ҷизе аслан вучуд надорад.

Бинобар ин, тамоми тафовутҳои фикҳӣ ва аҳкоми мутафовити ибодатӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва ғайрае, ки дар қонунгузории ислом дар байни занон ва мардон мушоҳида мешаванд, бо таваҷҷӯҳ ба ҳамин тафовутҳои ҷисмонӣ ва равонии онҳо пешбинӣ шудаанд ва ўҳдадории баъзе масъулияты ӯзумонӣ ба идораи баъзе умур ба мардон ихтисос ёфтааст.

### Инқилоби фикрӣ ва иҷтимоӣ

Вақте ба вазъи зан дар ҷаҳони онрӯз аз назари барҳӯрди манфии иҷтимоӣ ва дар андешаи ғайривоқеъбинонаи миллатҳои кӯҳан менигарем, ба хубӣ ба ин воқеъият

<sup>1</sup> Сураи Бакара, 2: 282.

<sup>2</sup> Сураи Оли Имрон, 3: 36.

пай мебарем, ки ислом таҳаввули азиме дар ин замина ба вучуд овардааст. Аз як сӯ, вазъи иҷтимоии занро дар қаламрави ҷаҳони ислом ба эътидол даровард ва барои вай ҷойгоҳи муносаби ҳуқуқие ба вучуд овард ва аз сӯи дигар, андешаи ҷомеаи ҷаҳониро нисбат ба вай дигар намуд ва ин корномаи азим дурнамои ҳаёти занро барои оянда дар саросари ҷаҳон муайян соҳт.

Дар назди коршиносони масоили иҷтимоӣ ва ҷомеашиносон ба хубӣ равшан аст, ки эҷоди чунин таҳаввуле дар миқёси ҷаҳонӣ ба дигаргунии куллӣ дар андешаи мардум ва инқилоби фикрӣ ниёз дорад ва ин амр бо пешниҳоди як назария, нашри китобу мақола ва ё доир намудани канфронси илмӣ ҳал намешавад.

Корномаи бузурги ислом дар ин замина он аст, ки тавонист барои зан қаромати инсонӣ ва ҷойгоҳи муносаби иҷтимоиеро дар ҷаҳон барқарор намояд ва ҳам назар ва андешаи мардумро нисбат ба вай дигар созад.

Аз назари тамоми динҳои пешин ва аксари мактабҳои фалсафӣ дар он рӯзгор зан үнсури бадӣ ва сарчашмаи тамоми мусибатҳо ва гуноҳон ба шумор мерафт. Ин тарзи тафаккур ва нигоҳи манғӣ ба зан боис шуда, ки ҳаёти безанӣ ва рӯйтофтани аз издивоҷ дар байни мардум, ба ҳусус мардони дин, ба гунае шоёъ шавад ва он роҳи ҳалосӣ аз бадиҳо ва расидан ба камолоти инсонӣ дониста шавад. Шахсе, ки аз барпо намудани оила ҳуддорӣ меварзид ва дар танҳоӣ ба сар мебурд, беҳтарин инсон ва одами муқаддас ба шумор мерафт.

Дар Доиратул маорифи Бритониё дар бора омадааст: «Безанӣ ва танҳо зистан дар ҳаёти динии башарият ба гунае (ба шакле аз шаклҳо) дар имтиододи асрҳо вучуд дошта ва ин падида тақрибан дар тамоми динҳои ҷаҳонӣ

ба зуҳур расидааст».<sup>1</sup>

Дар чои дигар мегӯяд: «Ҳадаф аз андешаи безанӣ пӯшидани симои қадосат ба мардони дин буд. Марди дин мебоист дар олами рӯҳии худ ба зоти хеш иктифо кунад, дар ҳоле ки барпо намудани пайванди издивоҷ бо зан дар такомули шахсияти вай эътимод ба сарчашмаи ҳориҷӣ ба шумор меравад. Омӯзиши динҳои ибтидой ин нуктаро равшан месозад, ки барпо намудани пайвандҳои заношавхарӣ барои мардони дин мамнӯй будааст. ... Одоб ва анъанаҳои диние, ки дар асрҳои баъдӣ ба зуҳур расиданд, ҳамеша таъкид дошта, ки ҳаёти безанӣ муставои ахлоқӣ ва рӯҳии инсонро баланд мебардорад. Бинобар ин, касе ба ахлоқ ва рӯҳиёти баланд ҷашм дӯзад, бояд аз издивоҷ ва агар оиладор бошад, аз анҷоми муоширати ҷинсӣ ҳуддорӣ варзад, зоро алоқаи ҷинсӣ душмани воқеии дин ба шумор меравад. Камоли рӯҳӣ барои зан он аст, ки як умр бешавҳар бокӣ бимонад ва аз дунё танҳо биравад.

Бар асоси таълимоти диёнати Руми қадим намунаи олии муаллими рӯҳӣ аз файласуфон ва мардони дин он аст, ки дар ҳаёти танҳо ва безанӣ ба сар барад. Диёнати Ҷенизм (Jainism)-и хиндӣ ҳатто аз назар андохтан ба зан нахӣ мекунад ва дар кеши Буддой ва дигар динҳо низ зан вазъи мушобехе дорад».<sup>2</sup>

Расули акрам (с) аввалин шахсияте дар таърихи башарият аст, ки ин андешаҳоро қавлан ва амалан рад кард ва барои мардум эълом дошт, ки рӯйтофтани аз издивоҷ ҳеч гуна шараф ва қадосате ба шумор намеравад ва зан үнсури бадӣ ва сарчашмаи мусибатҳо набуда, балки вай сарчашмаи хайру баракат дар зиндагӣ аст. Ҳатто ўро дар

<sup>1</sup> Ваҳидуддинхон, Зан дар шариати ислом ва тамаддуни гарбӣ (тарчими арабӣ, Сайид Раисаҳмади Надвӣ). – С. 26. Ба нақл аз Доиратулмаориф (Энциклопедия)-и Бритониё. – Ч. 3. – С. 1040.

<sup>2</sup> Ҳамон сарчашма. – С. 26, 27. Ба нақл аз Доиратулмаориф (Энциклопедия)-и Бритониё. – Ч. 16. – С. 599.

радифи зеботарин зебоиҳои табиат – гул ва хушбӯй қарор дод, он ҷо ки мефармояд: «*Зан ва хушбӯй маҳбутиарин ашёи дунё дар назди ман ҳастанд*».

Он ҳазрат (с) барои эҷоди чунин таҳаввule дар андешаи башарият тамоми васоили қавлӣ, амалӣ, фарҳангӣ, иҷтимоӣ ва гайраро ба кор андохт ва ба гуфтаи ректори донишгоҳи Женева устод Монте [Montet] дар муқаддимаи тарчимаи Қуръонаш «ҳамин корнома ба танҳои коғист, ки барои Муҳаммад (с) номи фаромӯшношуданиеро дар байнни муслиҳони асрар сабт намояд».<sup>1</sup>



ФИҚХӢӢСТОРИЯ

<sup>1</sup> Алмадхалу-л-фиқхӣ. – С. 51.

## **МАНОБЕЙ ВА САРЧАШМАҲО**

1. Абдулазим ибни Бадавӣ, Мухтасари фиқҳ аз Қуръон ва суннат (тарҷимаи форсӣ, Абдуллоҳи Муҳаммадӣ). – Техрон: Нашри Эҳсон, 2004.
2. Абдулваҳҳоб Ҳаллоф, Илми усули фиқҳ. – Қоҳира: Дору-л-ҳадис, 2003.
3. Абдуллоҳ ибни Абдурраҳмони Доримии Самарқандӣ, Суннани Доримӣ. – Қоҳира: Дору-л-ҳадис, 2000.
4. Абдулҷалил Бароҳӯй Зоҳидӣ, Аъмоли хилоғи ифғат дар ислом. – Турбати Ҷом: Овои ислом, 1388 ш.
5. Абдулҳалими Ҷундӣ, Абӯҳанифа қаҳрамони озодӣ ва тасомӯҳ дар ислом. – Қоҳира: Дору-л-маърифат.
6. Абдулҳамид Маҳмуд Таҳмоз, Алғиҳу-л-исломӣ фӣ савиҳи-л-ҷадид. – Димишқ: Дору-л-қалам, 1430 х. (2009 м.).
7. Абдурраҳмони Ҷузайрӣ, Фиқҳ бар асоси мазҳабҳои ҷаҳонгона. – Қоҳира: Мактабату-с-сафо, 2003.
8. Абдушарифи Боқизода, Закот ва ҷойгоҳи он дар низоми ислом. – Душанбе: Эр-граф, 2008.
9. Абдушарифи Боқизода, Ҳаҷ: таъриҳ, моҳият, маносик ва аҳқоми он. – Душанбе, 2009.
10. Абдушарифи Боқизода, Рисолаҳои имом Абӯҳанифа (рҳ) дар бораи арзишҳои эътиқодии ислом. – Душанбе: Паёми ошно, 2009.
11. Абдушарифи Боқизода, Рӯзai моҳи Рамазон. – Душанбе: Паёми ошно, 2009.
12. Абулҳасан Алоуддин Алии Муттақӣ ибни Ҳусомуддин ибни Қозӣ Абдулмалик ибни Қозихон маъруф ба Муттақии Ҳиндӣ, Канзу-л-ъуммом фӣ суннани-л-ақволи ва-л-афъол. – Бейрут: Байту-л-афкори-д-давлия, 2005.
13. Абулҳасан Бурхонуддин Алӣ ибни Абӯбакр ибни Абдулҷалили Фарғонии Марғинонӣ, Ал-ҳидоя фӣ шарҳи Бидояти-л-мубтадӣ. – Қоҳира: Дору-с-салом, 2006.
14. Абулҳасан Бурхонуддин Алӣ ибни Абӯбакр ибни Абдулҷалили Фарғонии Марғинонӣ, Ал-ҳидоя фӣ шарҳи Бидояти-л-мубтадӣ. – Карочӣ: Мактабату-л-бушро, 2006.

15. Абулфидо Исмоил ибни Умар ибни Касири Димишқӣ, Мисбоҳи мунир (гузидаи тафсири Ибни Касир). – Риёз: Дору-с-салом, 2002.
16. Абӯабдуллоҳ Аҳмад ибни Ҳанбали Шайбонӣ, Муснади имом Аҳмад. – Риёз: Байту-л-афкор-д-давлия, 1998.
17. Абӯабдуллоҳ имом Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ, Алҷомеъу-л-кабир. – Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмия, 1421 ҳ. (2000 м.).
18. Абӯабдуллоҳ имом Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ, Китоби Ал-асл маъруф ба Мабсут (таҳқиқи Абулвафои Афғонӣ). – Берут: Оламу-л-китоб, 1990.
19. Абӯабдуллоҳ имом Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ, Китобу-л-хучҷати ъало аҳли-л-Мадина. – Бейрут: Оламу-л-китоб, 2006.
20. Абӯабдуллоҳ имом Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ, Китобу-л-осор (таҳқиқи Абулвафои Афғонӣ). – Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмия, 1993.
21. Абӯабдуллоҳ Молик ибни Анаси Асбахӣ, Муваттая (ба ривояти имом Муҳаммад ибни Ҳасан). – Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмия, 1979.
22. Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Абдуллоҳ маъруф ба Ҳатиби Табрезӣ, Мишкоту-л-масобих. – Бейрут: Ширкати дори Арқам ибни Абӯларқам, 1996.
23. Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Абдуллоҳ Ҳокими Нишопурӣ, Мустандраки Ҳоким. – Бейрут: Дору-л-маърифат, 2006.
24. Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Аҳмади Анзории Қуртубӣ, Алҷомеъ лиаҳкоми-л-Қуръон (Тафсири Қуртубӣ). – Бейрут: Дору-л-китоби-л-арабӣ, 2004.
25. Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Исмоили Бухорӣ, Саҳехи Бухорӣ. – Бейрут: Дору-л-маърифат, 2004.
26. Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Язид ибни Мочаи Қазвинӣ, Сунани Ибни Моча. – Бейрут: Дору эҳёи-т-туроси-л-арабӣ, 2000.
27. Абӯабдураҳмон Аҳмад ибни Шуъайби Насой, Амалу-л-явми ва-л-лайла. – Димишқ: Дору-л-калими-т-тайиб, 2001.
28. Абӯабдураҳмон Аҳмад ибни Шуъайби Насой, Сунани Куброи Насой. – Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмия, 1411 ҳ. (1991).
29. Абӯабдураҳмон Аҳмад ибни Шуъайби Насой, Сунани Насой. – Бейрут: Дору-л-маърифат, 2007.

30. Абӯбақр Абдуллоҳ ибни Мухаммад ибни Абӯшшайбаи Куфӣ, Мусаннафи Ибни Абушшайба. – Риёз: Мактабату-р-рушд, 1409 ҳ. (1989).
31. Абӯбақр Абдурраззоқ ибни Ҳумом, Абӯяълои Санъонӣ, Мусаннафи Абдурраззоқ. – Бейрут: Ал-мактабу-л-исломӣ, 1403 ҳ. (1983).
32. Абӯбақр Аҳмад ибни Амр ибни Абдулҳолики Аткӣ маъруф ба Баззор, Муснади Баззор (Албаҳру-з-заххор). – Бейрут: Муассисаи улуми Қуръон, Мактабату-л-улуми ва-л-ҳикам, 1409 ҳ. (1989).
33. Абӯбақр Аҳмад ибни Ҳусайн ибни Алӣ ибни Абдуллоҳ ибни Мӯсои Байҳақӣ, Сунани Куброи Байҳақӣ. – Бейрут: Дору-л-фикр, 2005.
34. Абӯбақр Аҳмад ибни Ҳусайн ибни Алӣ ибни Абдуллоҳ ибни Мӯсои Байҳақӣ, Шуъабу-л-имони Байҳақӣ. – Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмия, 1410 ҳ. (1990).
35. Абӯбақр Аҳмад ибни Ҳусайн ибни Алӣ ибни Абдуллоҳ ибни Мӯсои Байҳақӣ, Маърифату-с-сунани ва-л-осор. – Қохира: Дору-л-вафо, 1412 ҳ. (1992).
36. Абӯбақр Ҷобири Ҷазоирӣ, Куллиёти Ислом (тарҷимаи форсӣ. Абдулазизи Салимӣ). – Техрон: Нашри Эҳсон, 2002.
37. Абӯбақр Мухаммад ибни Исҳоқ ибни Ҳузаймаи Суламии Нишопурӣ маъруф ба Ибни Ҳузайма, Саҳехи Ибни Ҳузайма. Бейрут: Ал-мактабу-л-исломӣ, 1970.
38. Абӯдовуд Сулаймон ибни Ашъаси Сичистонӣ, Сунани Абӯдовуд. – Бейрут: Дору-л-фикр, 2005.
39. Абӯзайд Бакр ибни Абдуллоҳ, Фиқху-н-навозил. - Бейрут: Муассисаи Рисолат, 1422 ҳ. (2001 м.).
40. Абӯисо Мухаммад ибни Исои Тирмизӣ, Сунани Тирмизӣ. – Бейрут: Дору-л-маърифат, 2002.
41. Абӯлқосим Сулаймон ибни Аҳмад ибни Айюби Табаронӣ, Алмӯъчаму-л-авсат. – Қохира: Дору-л-ҳарамайн, 1415 ҳ. (1993).
42. Абӯлқосим Сулаймон ибни Аҳмад ибни Айюби Табаронӣ, Алмӯъчаму-л-қабир. – Мавсил: Мактабату-л-улуми ва-л-ҳикам, 1404 ҳ. (1984).
43. Абӯлқосим Сулаймон ибни Аҳмад ибни Айюби Табаронӣ, Алмӯъчаму-с-сағир. – Бейрут: Ал-мактабу-л-исломӣ, 1405 ҳ. (1985).

- 44.** Абўллайс Наср ибни Мухаммад ибни Аҳмад ибни Иброними Самарқандӣ, Ҳазонату-л-фиқҳ. – Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмия, 1426 ҳ. (2005 м.).
- 45.** Абўлҳасан Алӣ ибни Умарӣ Доракутнӣ, Сунани Доракутнӣ. – Бейрут: Дору-л-маърифат, 1966.
- 46.** Абўлҳусайн Муслим ибни Ҳаҷҷоҷ ибни Муслими Қушайрии Нишопурӣ, Саҳехи Муслим. – Бейрут: Дору-л-маърифат, 2004.
- 47.** Абўлғазл Аҳмад ибни Алӣ ибни Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Ҳаҷари Асқалонӣ, Талхису-л-ҳабир фӣ аҳодиси Ароғиъийи-л-кабир. – Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмия, 1419 ҳ. (1989).
- 48.** Абўлғазл Аҳмад ибни Алӣ ибни Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Ҳаҷари Асқалонӣ, Фатху-л-борӣ шарҳи «Саҳехи Бухорӣ». – Бейрут: Дору-л-фиқр, 1993.
- 49.** Абўлфараж Абдурраҳмон ибни Аҳмад ибни Раҷаби Ҳанбалий, Латоифу-л-маориф.
- 50.** Абӯчаъфар Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Саломат ибни Абдулмалики Аздии Таҳовӣ, Шарҳи маони-л-осор. – Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмия, 2001.
- 51.** Абӯхотим Муҳаммад ибни Ҳиббон ибни Аҳмади Тамимии Бустӣ, Саҳехи Ибни Ҳиббон. – Бейрут: Муассисаи Рисолат, 1993.
- 52.** Абӯумар Усмон ибни Алӣ ибни Михҷан ибни Юнус маъруф ба Фаҳруддини Зайлайӣ, Табийину-л-ҳақоиқ шарҳи Канзу-л-дақоиқ. – Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмия, 1420 ҳ. (2000 м.).
- 53.** Алӣ Ҳайдар Афандӣ, Дурару-л-хукком шарҳи Маҷаллату-л-аҳқом (таъриби Фаҳмӣ Ҳусайнӣ). Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмия.
- 54.** Аллома Абдуллоҳ ибни Маҳмуд ибни Мавдуди Мавсилӣ, Алиҳтиёр литаълии-л-мухтор. – Бейрут: Дору-н-намузация, 2002.
- 55.** Аллома Абўлҳусайн Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Аҳмад ибни Ҷаъфари Бағдодӣ маъруф ба Қудурӣ, Муҳтасару-л-қудурӣ. – Карочӣ: Мактабату-л-бушро, 1429 ҳ. (2008).
- 56.** Аллома Чамолуддин Абумуҳаммад Абдуллоҳ ибни Юсуфи Зайлайии Ҳанафӣ, Насбу-р-рояи Зайлайӣ. – Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмия, 1996.
- 57.** Аллома Муҳаммадамин ибни Умар ибни Абдулазиз, Радду-л-мухтор, маъруф ба Ҳошияи Ибни Обидин. – Бейрут: Дору

- эхёи-т-туроси-л-арабӣ, 1998.
- 58. Аллома Муҳаммадамин ибни Умар ибни Абдулазиз маъруф ба Ибни Обидин, Маҷмӯаи расоили Ибни Обидин. – Кувейта: Мактабаи Усмония.
  - 59. Аллома Муҳаммадтақии Усмонӣ, Дарси Ҷомеъи Тирмизӣ (тарҷимаи форсӣ, Муҳаммадризои Рӯҳшонӣ). – Зоҳидон: Интишороти Сиддиқӣ, 2006.
  - 60. Аллома Муфтӣ Ҳудоназари Қанбарзихӣ, Маҳмуду-л-фатово (Фатовои Дору-л-улуми Зоҳидон). – Зоҳидон: Интишороти Сиддиқӣ, 2004.
  - 61. Алмавсӯату-л-арабияту-л-оламия [Global Arabic Encyclopedia] (зери назар ва таҳрири доктор Аҳмад Шувайҳот). – Нусҳаи электронӣ, 1425 ҳ. (2004 м.). Минбаъд: Алмавсӯату-л-арабияту-л-оламия.
  - 62. Алмунҷид фӣ аллугати-л-арабияти-л-муъосира. – Бейрут: Дору-л-машриқ, 2001.
  - 63. Алоуддин Абӯбакр ибни Масъуди Косонӣ, Бадоезу-с-саноеъ фӣ тартиби-ш-шароء. – Бейрут: Дору эхёи-т-туроси-л-арабӣ, Муасасату аттаърихи-л-арабӣ, 1419 ҳ. (1998 м.).
  - 64. Аҳмад ибни Алӣ ибни Ҳаҷари Асқалонӣ, Ад-дироя фӣ таҳричи аҳодиси-л-Ҳидоя. – Бейрут: Дору-л-маърифат.
  - 65. Аҳмади Доғишгар, Фарҳанги луготи форсии навин. – Техрон: Ҳофизи навин, 1381 ш.
  - 66. Афиғ Абдулфаттоҳ Таббора, Рӯҳи дини исломӣ, (тарҷимаи форсӣ, Абӯбакри Ҳасанзода). – Машҳад: Интишороти Сакиз (Муҳаммадӣ), 1375 ш. (1997).
  - 67. Ваҳба Зуҳайлӣ, Тафсири Васит. – Димишқ: Дору-л-фикр, 2000.
  - 68. Ваҳбӣ Сулаймон Ғовации Албонӣ, Зани мусалмон. – Ҷадда: Дору-л-исфаҳонӣ, 1412 ҳ. (1991 м.).
  - 69. Ваҳидуддинхон, Зан дар шариати ислом ва тамаддуни гарбӣ (тарҷимаи арабӣ, Сайид Раисаҳмад Надвӣ). – Қоҳира: Дору-с-саҳва, 1414 ҳ. (1994 м.).
  - 70. Ғуломхусайн Садрии Афшор, Фарҳанги муосири форсӣ. – Техрон: Фарҳанги мусосир, 1383 ш.
  - 71. Ғуломуддини Панҷшерӣ, Шарҳи Кудурӣ (тарҷимаи форсии китоби «Аттасхилу-з-зарурӣ лимасоили-л-Қудурӣ»). – Маданияи мунаvvара: Мактабату дори-л-имон, 2003.
  - 72. Густов Любен, Таърихи тамаддуни Ислом ва араб [Civilisation des Arabes = The wold of Islamic civilization, Le Bon, Gustave]

- (тарчимаи Мухаммадтакӣ Фахрдоии Гелонӣ). – Техрон: Дунёи китоб, 1386 ш. (2007 м.).
73. Доктор Абдулкарим Зайдон, Ал-муфассал фӣ аҳкоми-л-маръати ва-л-байти-л-муслим фи-ш-шариати-л-исломия. – Бейрут: Муассисаи Рисолат, 1997.
74. Доктор Абдулкарими Зайдон, Ал-вачиз фӣ усули-л-фикҳ. – Бейрут: Муассисаи Рисолат, 2006.
75. Доктор Абдулҳалим Авис, Мавсӯату-л-фиқҳи-л-исломийи-л-муъосир. – Мансура: Дорул вафо, 1426 ҳ. (2004 м.).
76. Доктор Абдурраҳим Фирӯзи Ҳиравӣ, Анису-н-нисо. – Риёз: Дору-л-ватан, 2001.
77. Доктор Ваҳба Зуҳайлӣ, Алғиқху-л-исломӣ ва адилла-туҳӯ. – Димишқ: Дору-л-фикр, 1428 ҳ. (2007).
78. Доктор Ваҳба Зуҳайлӣ, Фиқҳи хонавода дар ҷаҳони муосир (тарчимаи Абдулазизи Салимӣ). – Техрон: Нашри Эҳсон, 2006.
79. Доктор Зегрид Ҳунка, Фарҳанги Ислом дар Аврупо [Islamic culture in Europe, Sigrid Hunke] (тарчимаи Муртазо Рӯҳбонӣ). – Техрон: Дафтари нашри фарҳанги исломӣ, 1386 ш. (2007 м.).
80. Доктор Муҳаммад Муъин, Фарҳанги Форсӣ. – Техрон: Интишороти Амир Кабир, 1375 ш. (1996 м.).
81. Доктор Ҳасан Иброҳим Ҳасан, Таърихи сиёсӣ, динӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоии ислом. – Қоҳира: Дору эҳё аттуроси-л-арабӣ, 1964, 1965.
82. Доктор Юсуф Қарзовӣ, Фиқху-з-закот. – Бейрут: Муассасату-р-рисолат, 1423 ҳ. (2002).
83. Доктор. Муҳаммад Ақла, Низому-л-усрати фи-л-ислом. – Аммон: Мактабату-р-рисолати-л-ҳадиса, 1423 ҳ. (2002).
84. Зайнуддин ибни Иброҳим ибни Муҳаммад маъруф ба Ибни Нуҷайми Ҳанафӣ, Баҳру-р-роиқ шарҳи «Канзу-д-дақоқ». – Бейрут: Дору эҳёи-т-туроси-л-арабӣ, 2002.
85. Зафараҳмад Усмонии Тахонавӣ, Эълоу-с-суннат. – Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмия, 1997.
86. Зикрӯллоҳи Муҳаммадӣ, Нақши фарҳанг ва тамаддуни исломӣ дар бедории Ғарб. – Интишороти донишгоҳи байналмилалии Имом Ҳумайнӣ.
87. Имом Абӯумар Юсуф ибни Абдулбарри Намирии Қуртубӣ, Ал-интиқо. – Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмия.
88. Имом Бурҳониддин Абулмаолӣ Махмуд ибни Садрушшা-

- риат ибни Мозаи Бухорӣ, Муҳити Бурхонӣ. – Бейрут: Муассисаи Назеҳ Киркӣ, 2004.
99. Камолуддин Муҳаммад ибни Абдулвоҳиди Сивосӣ маъруф ба Ибни Ҳумоми Ҳанафӣ, Фатҳулқадир, шарҳи Ҳидоя. – Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмия, 2009.
100. Карим Наҷиб Агарр, Эъҷози Қуръон дар бораи онҷи дар раҳмҳо нуҳуфтааст. – Бейрут: Дорулмаърифат, 1425 ҳ. (2005 м.).
101. Қозӣ Абӯюсуф Яъқуб ибни Иброҳим ибни Ҳабиби Ансорӣ, Қитоби Алхароҷ. – Қоҳира: Алмактабату-л-азҳария лингтурас, 1420 ҳ. (1999 м.).
102. Қуръони карим.
103. Лугати русӣ - тоҷикӣ (Русско - таджикский словарь. – Москва: Интишороти Русский язык, 1985.
104. Ҷамол Муҳаммадғақии Расул, Зан дар андешаи исломӣ (тарҷимиаи Маҳмуд Иброҳимӣ). – Техрон: Нащри Эҳсон, 2004.
105. Мавлоно Муҳаммадтақии Усмонӣ, Масоил ва аҳқоми эътикоф (тарҷимиаи форсӣ, Ёрмуҳаммади Амро). – Интишороти Шайхулислом Аҳмади Ҷом, 2001.
106. Мавлоно Шафиқураҳмони Надвӣ, Фикҳи муссар бар мазҳаби Имоми Аъзам – Абӯҳанифа Нӯъмон (рҳ) (тарҷимиаи форсӣ, Абдуррауфи Муҳлис). – Интишороти Шайхулислом Аҳмади Ҷом, 2008.
107. Манучехри Дастигир, Одоби ҳамсарӣ ва ҳамбистарӣ. - Санандач: Интишороти Курдистон, 1387 ш.
108. Маҳдии Маҳрезӣ, Шахсият ва ҳуқуқи зан дар ислом. – Техрон: Ширкати интишороти илмӣ ва фарҳангӣ, 2007.
109. Маҳмуд Маҳдии Истанбулӣ, Тӯҳфату-л-арӯс ё аззавоҷу-л-исломию-с-саъид. – Бейрут: Дору бисот.
110. Муҳаммад Абдуллоҳ ибни Муслими Баҳлавӣ, Адиллатул ханафия. – Димишқ: Дорулқалам, 2007.
111. Муҳаммад ибни Алии Нимавӣ, Осору-с-сунан. – Мултон: Мактабаи Имдодия.
112. Муҳаммад ибни Иброҳим ибни Абдуллоҳ, Муҳтасару-л-фикҳи-л-исломӣ. – Риёз: Байтул афкор аддавлия, 2005.
113. Муҳаммад ибни Иброҳим ибни Абдуллоҳи Тӯйчирӣ, Муҳтасару-л-фикҳи-л-исломӣ. – Риёз: Байту-л-афкор ад-давлия, 1426 ҳ. (2005).
114. Муҳаммад ибни Муҳаммад Абухомиди Ғаззолӣ, Ал-васит фи-л-

- мазхаб. – Қохира: Дору-р-рисолат, 1417 х. (1997).
- 105.**Мұхаммад Иқболи Лохурй, Куллиёти Иқболи Лохурй. – Техрон: Интишороти Паймон, 2002.
- 106.**Мұхаммад Мочиди Аңз, Алмуфассал фил ғиққи-л-ҳанафій. – Димишқ: Дорулғағыр, 2009.
- 107.**Мұхаммад Фуод Абдулбокій, Алмұғынаму-л-муфаҳрас лиалғози-л-Күръони-л-карим. – Қум: Маншуроти Зави-л-қурбо, 2005.
- 108.**Мұхаммадалии Соис, Таърихи ғиққи исломій. – Димишқ: Дору-л-ғағыр, 1999.
- 109.**Мұхаммадошиқи Илохии Бурній, Аттасхилу-з-зарурй ли масои-ли-л-Қудурй.
- 110.**Мұхаммадтақии Атторнажод, Нұсхай Аттор. – Техрон: Интишороти китобғуруғшыи Ифтихорй, 1996.
- 111.**Мұхаммадтақии Усмойй, Дарси Тирмизій (тарчимаи форсій, Нуруллюхи Кавсар). – Пешовар: Мактабай Форукія, 1387 ш. (2009 м.).
- 112.**Мұхаммадшағеъи Усмоний Девбандій, Тағсири Маорифу-л-қуръон (тарчимаи форсій). – Турбати Җом: Интишороти Шайху-лислом Ахмади Җом, 2004.
- 113.**Мұхайдиддин Солеҳій, Шархи ҳол ва зиндагии асхоби сиҳоҳи ситета. – Санандач: Интишороти Курдистон, 2002.
- 114.**Мустафо Ахмад Зарқо, Алмаджхалу-л-ғиққио—омм. – Димишқ: Дору-л-қалам, 1418 х. (1998 м.).
- 115.**Муфтій Чамилахмади Назирий (тарчимаи форсій. Мұхаммад-амини Ҳусайнбур), Равиши намози расули Ҳудо (с). – Турбати Җом: Интишороти Шайхулислом Ахмади Җом, 2005.
- 116.**Нағмұддін Мұхаммади Дараконій, Ихтисору-р-ривоя, шархи Мұхтасару-л-виқоя. – Бейрут: Дору-л-қутуби-л-ілмия, 2005.
- 117.**Ҳасан ибни Аммор ибни Алии Шурнуболой, Мароки-л-фалоҳ бо ҳошияни Таҳтовій. – Бейрут: Дору-л-қутуби-л-ілмия, 1997.
- 118.**Ҳафизуллоҳ Тохирій ва Гуломахмади Мұваҳхидій, Хүлосату-л-масоили ғиққи ҳанафій. – Турбати Җом: Интишороти Шайхулислом Ахмади Җом, 2003.
- 119.**Ҳофиз Саноуллоҳи Зохидій, Тайсиру-л-усул. – Бейрут: Дори Ибни Ҳазм, 1997.
- 120.**Ҳусайн ибни Мұхаммадсаъид ибни Абдулғании Ҳанафій, Ҳошияни Иршоду-с-сорй ило мансусики Мулло Алиқорій. – Макка: Мактабай Имдодия, 1430 х. (2009 м.).
- 121.**Озартоши Озарнұш, Фархангы мұосири арабй-форсій. – Техрон:

Нашри най, 1386 ш.

122. Убайдуллоҳ ибни Масъуди Тоҷушшариъа, Муҳтасару-л-викоя.
123. Убайдуллоҳ ибни Масъуди Тоҷушшариъа, Шарҳу-л-викоя.
124. Умар ибни Абдулазиз ибни Мозаи Бухорӣ маъруф ба Садрушаҳид, Шарҳи «Ҷомеъу-с-сагир». – Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмия, 2006.
125. Фарҳанги забони тоҷикӣ (зери таҳрири М. Шукурӯв ва дигарон). – Москва: Интишороти Советская энсиклопедия, 1969.
126. Фарҳанги мутавассити Деххудо (зери назари Ҷаъфари Шаҳидӣ). – Техрон: Интишороти донишгоҳи Техрон, 1385 ш. (2006 м.).
127. Фарҳанги форсӣ-тоҷикӣ (баргардон аз хатти кириллӣ, Мӯҳсини Шучоъӣ). – Техрон: Фарҳанги муосир, 1385 ш. (2006 м.).
128. Хайруддини Зириклий, Ал-аъломи Зириклий, қомӯси шарҳи ҳоли машҳуртарин мардон ва занони араб, арабшинос ва шарқшинос». – Бейрут: Дору-л-илм ли-л-малойин, 2005.
129. Харлампий Карпович Баранов, Арабско - русский словарь. – Москва: Интишороти Русский язык, 1985.
130. Ҳолид Сайфуллоҳи Раҳмонӣ (тарҷимаи форсӣ. Ғуломму-ҳаммад Яҳёи Ҳалим), Масоили фиқҳии муосир. – Пешовар: Мактабаи Форуқия.
131. Шоҳ Файсал, Тасҳилу-л-ҳидоя (тарҷимаи форсӣ, Мавлоно Абдурраҳмон Соҳиб). – Пешовар: Файсал кутубхона, 1429 х. (2008 м.).

## МУНДАРИЧА

|   |          |
|---|----------|
| <b>БАРОИ ОГОХӢ</b> .....                  | <b>6</b> |
| Оғози матолиб.....                        | 8        |
| Дар бораи фикӯҳ.....                      | 12       |
| Мактаби фикӯҳии имом Абӯҳанифа (рҳ) ..... | 20       |
| Роҳнамои китоб .....                      | 48       |
| Улуми исломӣ.....                         | 54       |

## ҚИСМАТИ ИБОДОТ

### *Бахши аввал*

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>КИТОБИ ТАҲОРАТ</b> ..... | <b>63</b> |
|-----------------------------|-----------|

### *Фасли аввал*

|   |    |
|---|----|
| ВУЗӮ .....  | 64 |
| Тариқаи вузӯ гирифтан.....  | 66 |
| Вузӯи комил гирифтан.....   | 68 |
| Фарзҳои вузӯ .....  | 70 |
| Масҳи риш.....  | 70 |
| Суннатҳои вузӯ.....   | 72 |
| Мустаҳабботи вузӯ .....   | 73 |
| Шиканандаҳои вузӯ .....   | 74 |
| Баёни муфассалтари порае аз одоб, мустаҳаббот<br>ва шиканандаҳои вузӯ ва суратҳое аз масоили<br>ин боб..... | 74 |
| Навъҳои вузӯ .....  | 82 |

### *Фасли дуюм*

|  |    |
|--|----|
| ҒУСЛ.....                                      | 84 |
| Тариқаи ғусл кардан .....                      | 84 |
| Мӯчиботи ғусл .....                            | 85 |
| Истифода аз ғилофак .....                      | 86 |
| Фарзҳои ғусл .....                             | 86 |
| Суннатҳои ғусл.....                            | 87 |
| Аҳкоми ғусл.....                               | 87 |
| Тазаккури зарурӣ дар бораи мӯчиботи ғусл ..... | 88 |

|   |     |
|---|-----|
| Баъзе масоили ин боб .....  | 89  |
| <i>Фасли сеюм</i>   |     |
| АҲКОМИ ОБХО.....  | 94  |
| Омехтани чизе бо об .....   | 98  |
| Покӣ ва начосати обҳо.....  | 100 |
| Пӯсти ҳайвонот.....   | 101 |
| Баъзе масоили оби равон ва оби ҳавз.....                                    | 102 |
| <i>Фасли чорум</i>  |     |
| АҲКОМИ ЧОҲ.....   | 106 |
| Баъзе масоили оби ҷоҳ .....   | 107 |
| Оби рокид (қарор) .....   | 110 |
| Аҳкоми пасхӯрда .....   | 111 |
| <i>Фасли панҷум</i>   |     |
| ТАЯММУМ.....  | 115 |
| Тариқаи таяммум кардан .....  | 116 |
| Аҳкоми таяммум .....  | 118 |
| Фарзҳои таяммум .....   | 119 |
| Суннатҳои таяммум .....   | 119 |
| Шартҳои дуруст гардидан таяммум .....                                       | 120 |
| Шиканандаҳои таяммум .....  | 122 |
| Тафсили порае аз масоили таяммум.....                                       | 123 |
| Нуктаи латиф .....  | 126 |
| <i>Фасли шашум</i>  |     |
| МАСҲ БАР МӮЗАҲО (МАСҲИҲО), ЗАҲМБАНД,  |     |
| ТАХТАИ ШИКАСТАБАНДӢ ВА АҲКОМИ ОН .....                                      | 128 |
| Баъзе масоили масҳ .....  | 131 |
| Шиканандаҳои масҳ .....   | 133 |
| <i>Фасли ҳафтум</i>   |     |
| ҲАЙЗ.....   | 134 |
| Дар робита бо ҳайз .....  | 135 |
| Нифос .....   | 136 |
| Корхое, ки барои зан дар аснои ҳайзу нифос<br>мамнӯй ва ҳаром аст .....     | 137 |
| Корхое, ки барои занон дар аснои ҳайзу нифос<br>мубоҳ (чиоз) мебошанд ..... | 139 |

*Фасли ҳаштум*

|   |     |
|---|-----|
| ИСТИҲОЗА .....  | 140 |
| Тафсили порае аз масоили ҳайз, нифос ва<br>истиҳоза ..... | 141 |
| Аҳкоми маъзур .....                                       | 145 |
| Баъзе масоили маъзур .....                                | 145 |

*Фасли нӯҳум*

|  |     |
|--|-----|
| НАЧОСАТХО ВА ПОК КАРДАНИ ОНХО .....            | 147 |
| Начосати ҳақиқӣ .....                          | 147 |
| Тариқаи поксозии чизҳои начис .....            | 149 |
| Тафсили баъзе масоили поксозии начосатҳо ..... | 152 |
| Начосати ҳукмӣ .....                           | 156 |
| Одоби қазои ҳоҷат .....                        | 157 |
| Истинҷо .....                                  | 161 |

*Бахии дуюм*

|                    |     |
|--------------------|-----|
| КИТОБИ НАМОЗ ..... | 165 |
| НАМОЗ .....        | 166 |

*Фасли аввал*

|  |     |
|--|-----|
| НАМОЗҲОИ ПАНҶГОНА .....                    | 173 |
| Вақтҳои намоз .....                        | 173 |
| Вақтҳои мустаҳаб барои адои намоз .....    | 176 |
| Вақтҳое, ки дар онҳо намоз ҷоиз нест ..... | 176 |
| Вақтҳои макрӯҳ .....                       | 177 |

*Фасли дуюм*

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| АЗОН ВА ИҚОМАТ .....               | 179 |
| Аҳкоми азон ва иқомат .....        | 180 |
| Баъзе масоили азон ва иқомат ..... | 182 |

*Фасли сеюм*

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| ШАРТҲОИ НАМОЗ .....            | 185 |
| Баъзе масоили ин боб .....     | 186 |
| Миқдори пӯшонидани аврат ..... | 188 |
| Аҳкоми қибла .....             | 188 |

*Фасли чаҳорум*

|                     |     |
|---------------------|-----|
| ФАРЗҲОИ НАМОЗ ..... | 190 |
|---------------------|-----|

|   |     |
|---|-----|
| Вошиботи намоз .....                      | 191 |
| Суннатҳои намоз .....                     | 192 |
| Одоби намоз.....                          | 197 |
| Тафовутҳои намози зан аз намози мард..... | 198 |

*Фасли панҷум*

|   |     |
|---|-----|
| ТАРЗИ ГУЗОРИДАНИ НАМОЗ .....  | 199 |
| Тафсили порае аз масоили намоз .....                                  | 210 |
| Масъалаҳое дар мавзӯи қироат .....                                    | 212 |
| Сураҳое, ки паёмбар (с) дар баъзе мавридҳо бештар онҳоро меҳонд ..... | 213 |
| Тиловати Куръон.....  | 216 |

*Фасли шашум*

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| НАМОЗИ ЧАМОАТ .....          | 218 |
| Аҳамияти намози чамоат ..... | 220 |
| Вазифаи имом .....           | 222 |
| Аҳкоми намози чамоат.....    | 222 |
| Вазифаи муқтадӣ .....        | 224 |
| Аҳкоми иқтидо кардан .....   | 226 |

*Фасли ҳафтум*

|   |     |
|---|-----|
| МАСЪАЛАҲОИ ПАЙВАСТАН БА ЧАМОАТ .....  | 229 |
| Холатҳое, ки ҳузури дар чамоатро аз намозгузор сокит месозанд .....                           | 230 |
| Баъзе масоиле, ки баъд аз фориг гаштани имом аз намоз муқтадӣ бояд анҷом дихад ё надиҳад..... | 231 |
| Масъалаҳои берун шудан аз масҷид .....  | 232 |
| Зикрҳои маснун ва мустаҳаб дар қавма ва ҷалса.....  | 232 |
| Зикрҳои маснун ва мустаҳаб баъд аз фарзҳо .....   | 233 |

*Фасли ҳаштум*

|   |     |
|---|-----|
| БЕТАҲОРАТИ ДАР НАМОЗ.....                                 | 238 |
| Муфсидоти намоз .....                                     | 241 |
| Тафсили порае аз муфсидоти намоз .....                    | 243 |
| Макрӯҳоти намоз.....                                      | 245 |
| Тафсили порае аз макрӯҳоти намоз.....                     | 246 |
| Баёни ҳолатҳое, ки метавон намозро барои онҳо бурид ..... | 248 |

*Фасли нӯҳум*

|   |     |
|---|-----|
| НАМОЗИ ВИТР.....  | 250 |
| Суннатҳои ҳаррӯза.....  | 253 |
| <br><i>Фасли даҳум</i>  |     |
| НАМОЗҲОИ НОФИЛА.....  | 255 |
| Аҳкоми намозҳои нофила .....                                      | 258 |
| Намози таровех.....   | 260 |
| Қазои намозҳои фавтшуда .....                                     | 260 |
| Тафсили ҳолатҳо дар боби қазои намоз .....                        | 261 |
| Намозу рӯза дар минтақаҳои қутбӣ.....                             | 263 |
| <br><i>Фасли ёздаҳум</i>  |     |
| САЧДАИ САХВ .....   | 267 |
| Аҳкоми саҷдаи сахв .....  | 268 |
| Тафсили масоиле аз саҷдаи сахв .....                              | 271 |
| <br><i>Фасли дувоздаҳум</i>                                       |     |
| САЧДАИ ТИЛОВАТ .....  | 275 |
| Аҳкоми саҷдаи тиловат .....                                       | 276 |
| Баъзе масоили саҷдаи тиловат .....                                | 278 |
| <br><i>Фасли сездаҳум</i>   |     |
| НАМОЗИ БЕМОР .....  | 281 |
| <br><i>Фасли чордаҳум</i>   |     |
| НИЯТ ВА НАВҲОИ САФАР .....  | 284 |
| Вақтҳои беҳтарин ва одобу дуоҳои сафар .....                      | 284 |
| Сафари шаръӣ ё сафаре, ки намоз дар он қаср<br>хонда мешавад..... | 292 |
| Микдори масофаи сафар .....                                       | 293 |
| Намози мусоғир .....  | 295 |
| Баъзе масоили сафар ва мусоғир.....                               | 299 |
| Аҳкоми гуногуни намози мусоғир .....                              | 301 |
| Ватан кучост? .....   | 301 |
| Тафсили порае аз масоил ва аҳкоми таяммуми<br>мусоғир .....       | 303 |
| Аҳкоми сафари баҳрӣ .....   | 305 |
| Аҳкоми сафари ҳавоӣ .....   | 305 |
| Намозҳои суннат дар сафар .....                                   | 306 |
| Ҷамъи байни ду намоз .....  | 306 |

*Фасли понздаҳум*

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| НАМОЗИ ҶУМЬА .....                    | 309 |
| Шароити баргузории намози чумъа ..... | 310 |
| Тарзи хондани намози чумъа.....       | 311 |
| Аҳқоми намози чумъа .....             | 312 |
| Порае аз фазоили рӯзи чумъа .....     | 313 |
| Одоби рӯзи чумъа .....                | 314 |
| Фазоили намози чумъа.....             | 314 |
| Хутба хондан .....                    | 315 |
| Порае аз масоили намози чумъа.....    | 316 |

*Фасли шонздаҳум*

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| НАМОЗИ ИДАЙН .....                 | 319 |
| Вақти намози идайн.....            | 319 |
| Суннатҳо ва мустаҳабҳои идайн..... | 319 |
| Тарзи адои намози идайн.....       | 320 |
| Аҳқоми намози идайн .....          | 321 |
| Одобу суннатҳои ид.....            | 321 |
| Такбироти ташриқ.....              | 323 |

*Фасли ҳабдаҳум*

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| НАМОЗИ КУСУФ.....     | 324 |
| Намози истисқо .....  | 325 |
| Намози хавф.....      | 327 |
| Намоз дар Каъба ..... | 328 |

*Фасли ҳаждаҳум*

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| АҲКОМИ ҶАНОЗА .....             | 329 |
| Эҳтизор.....                    | 329 |
| Ғусли маййит .....              | 330 |
| Такфин.....                     | 333 |
| Тарзи печидани кафани мард..... | 333 |
| Тарзи кафан кардани зан .....   | 334 |

*Фасли нуздаҳум*

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| НАМОЗИ ҶАНОЗА .....                 | 336 |
| Порае аз масоили намози ҷаноза..... | 338 |
| Бардоштан ва дафни мурда.....       | 341 |
| Баъзе масоили ҷаноза .....          | 343 |

|  |            |
|--|------------|
| Аҳкоми шаҳид .....   | 346        |
| Шаҳид бар се қисм аст .....                                      | 346        |
| Вошиботи бозмондагони мурда.....                                 | 350        |
| <br><i>Бахши сеюм</i>  |            |
| <b>КИТОБИ ЗАКОТ .....</b>  | <b>357</b> |
| <br><i>Фасли аввал</i>   |            |
| ЗАКОТ.....   | 358        |
| Мавридҳои закот .....  | 360        |
| Закот бар кӣ фарз аст.....                                       | 361        |
| <br><i>Фасли дуюм</i>  |            |
| НАВҲХОИ АМВОЛЕ, КИ ЗАКОТ ДАР ОНҲО ВОЧИБ                          |            |
| МЕБОШАД.....   | 363        |
| Нисоби муайяни ҳар навъи мол ва миқдори<br>ҳаққи закоти он ..... | 363        |
| Нисоби чаҳорпоён .....   | 363        |
| 1. Шутур .....   | 364        |
| 2. Гов.....  | 366        |
| 3. Гӯсфанд.....  | 366        |
| 4. Асп .....   | 367        |
| Аҳкоми гуногун.....  | 368        |
| <br><i>Фасли сеюм</i>  |            |
| ЗАКОТИ ТИЛЛО, НУҚРА ВА МОЛҲОИ ТИЧОРАТӢ..                         | 369        |
| Молҳои тиҷоратӣ.....   | 376        |
| Закоти қарзҳо .....  | 377        |
| Ушр .....  | 379        |
| Закоти зироат ва меваҷот .....                                   | 380        |
| Навъҳои замин .....  | 384        |
| Тафовути ушр аз закот .....                                      | 386        |
| Хумс .....   | 387        |
| Маъданҳо .....   | 388        |
| <br><i>Фасли чорум</i>   |            |
| МАСРАФҲОИ ЗАКОТ .....  | 390        |
| Додани закот ба одамони зерин ҷоиз нест .....                    | 391        |
| Порае аз масоили ин боб .....                                    | 392        |

### *Фасли панҷум*

|  |     |
|--|-----|
| САДАҚАИ ФИТР .....                       | 396 |
| Чӣ касе садақаи Фитрро мепардозад? ..... | 396 |
| Микдори садақаи Фитр.....                | 398 |
| Вақти пардоҳти садақаи Фитр.....         | 398 |

### *Бахши чорум*

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>КИТОБИ РӯЗА.....</b> | <b>399</b> |
|-------------------------|------------|

#### *Фасли аввал*

|   |     |
|---|-----|
| РӯЗА.....                               | 400 |
| Фоидаҳои рӯза .....                     | 401 |
| Аҳқоми рӯза .....                       | 402 |
| Рӯзай фарзӣ .....                       | 402 |
| Рӯзай воҷиб .....                       | 402 |
| Рӯзаҳои нафл.....                       | 403 |
| Рӯзаҳои макрӯҳ .....                    | 403 |
| Рӯзаҳои ҳаром .....                     | 404 |
| Баъзе масоили ин боб .....              | 404 |
| Рӯзай назр.....                         | 405 |
| Нияти рӯза.....                         | 406 |
| Собит шудани моҳи мубораки Рамазон..... | 407 |
| Тафовути матлаъҳо .....                 | 409 |
| Порае аз масоили ин боб.....            | 412 |
| Шартҳои воҷиб гардиданӣ рӯза .....      | 413 |

#### *Фасли дуюм*

|   |     |
|---|-----|
| МУФСИДОТИ РӯЗА.....   | 415 |
| Тазриқи сӯзандору дар моҳи Рамазон .....                                    | 416 |
| Дар мавридҳои зерин рӯза фосид намешавад .....                              | 417 |
| Макрӯҳоти рӯза .....  | 420 |
| Нагирифтани рӯзай моҳи мубораки Рамазон<br>барои чӣ касоне иҷозат аст?..... | 422 |

#### *Фасли сеюм*

|   |     |
|---|-----|
| КАФФОРАТИ РӯЗА .....                      | 424 |
| Рӯзай қазо.....                           | 425 |
| Фазоили сахарӣ.....                       | 427 |
| Таъчили ифттор.....                       | 428 |
| Баёни ҳолатҳое, ки шикастан ё нагирифтани |     |

|  |     |
|--|-----|
| рўза дар онҳо ҷоиз аст .....             | 429 |
| Арзиши эҳсону некӣ дар моҳи Рамазон..... | 432 |
| Эътикоф.....                             | 434 |
| Эътикоф бар се қисм аст .....            | 436 |

*Фасли чорум*

|   |     |
|---|-----|
| ҚУРБОНӢ .....                               | 442 |
| Вақти қурбонӣ кардан .....                  | 444 |
| Ҳайвоноте, ки қурбонии онҳо ҷоиз аст .....  | 445 |
| Ақиқа .....                                 | 448 |
| Таҳники тифл ва азон гуфтан дар гӯшаш ..... | 449 |

*Бахши панҷум*

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>КИТОБИ ҲАҶ.....</b> | <b>451</b> |
|------------------------|------------|

*Фасли аввал*

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| ҲАҶ .....                     | 453 |
| Шароити воҷиб шудани ҳаҷ..... | 453 |
| Фарзҳои ҳаҷ.....              | 454 |
| Воҷиботи ҳаҷ.....             | 454 |
| Суннатҳои ҳаҷ .....           | 454 |
| Миқотгоҳ.....                 | 455 |
| Эҳром.....                    | 456 |
| Мамнӯоти эҳром .....          | 461 |

*Фасли дуюм*

|   |     |
|---|-----|
| ТАРЗИ АНҶОМ ДОДАНИ ҲАҶ .....                | 463 |
| Доҳил шудан ба Макка.....                   | 463 |
| Тавофи қудум ва тарзи анҷом додани он ..... | 463 |
| Намози тавоф .....                          | 464 |
| Саъ миёни Сафо ва Марва .....               | 464 |
| Рафтсан ба Мино ва Арафот.....              | 466 |
| Ҳаракат ба сӯи Муздалифа .....              | 466 |
| Ҳаракат ба сӯи Мино .....                   | 467 |
| Тавофи зиёрат .....                         | 469 |
| Тавофи занӣ ҳоиз .....                      | 469 |
| Сангзанӣ ба шайтон.....                     | 470 |
| Тавофи видоъ .....                          | 471 |
| Масоиле аз ҳар боб .....                    | 471 |

*Фасли сеюм*

|                |     |
|----------------|-----|
| УМРА .....     | 474 |
| Қирон .....    | 475 |
| Таматтӯй ..... | 476 |

*Фасли чорум*

|   |     |
|---|-----|
| МОҲХОИ ҲАҶ .....  | 478 |
| Ҳаҷчи мардуми Макка ва атрофи он .....                        | 478 |
| Чиноятҳо .....  | 478 |
| Тафсили чиноятҳо дар эҳром ва қазои он .....                  | 479 |
| Баёни чиноятҳо дар аъмол ва маносики ҳаҷ ва<br>қазои он ..... | 479 |
| Масъалаҳои гуногун .....                                      | 480 |
| Ҳукми маъзур .....  | 481 |
| Вайрон намудани тартиб .....                                  | 482 |

*Фасли панҷум*

|   |     |
|---|-----|
| ШИКОР ДАР ҲОЛИ ЭҲРОМ .....                                      | 484 |
| Ҳукми корин дар содир кардани чиноят<br>дар мамнӯти эҳром ..... | 486 |
| Бе эҳром гузаштани миқот .....                                  | 486 |
| Чиноятҳои дар Ҳарам .....                                       | 486 |

*Фасли шашум*

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| ЭҲСОР .....             | 488 |
| Ҳаҷчи ниёбатӣ .....     | 489 |
| Баъзе масоили ҳаҷ ..... | 489 |

*Фасли ҳафтум*

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| ҚУРБОНӢ ДАР ҲАҶ – ҲАДӢ ..... | 493 |
|------------------------------|-----|

*Фасли ҳаштум*

|   |     |
|---|-----|
| Зиёрати равзани мубораки паёмбари акрам (с) ..... | 495 |
|---|-----|

**ҚИСМАТИ АҲВОЛИ ШАҲСӢ**

*Бахши шашум*

|  |     |
|--|-----|
| ЗАН ВА ХОНАВОДА ДАР ФАРҲАНГИ ИСЛОМ ..... | 499 |
| Хусусиятҳои низоми ислом .....           | 500 |
| Бинои хонавода .....                     | 501 |

## **КИТОБИ НИКОҲ ..... 506**

### *Фасли аввал*

|  |     |
|--|-----|
| ХУЛОСА ВА МОҲИЯТИ НИКОҲ АЗ ДИДГОҲИ ИСЛОМ ... | 507 |
| Издивоҷ дар Қуръони карим.....               | 511 |
| Издивоҷ дар суннати набавӣ.....              | 513 |
| Фоидаҳои никоҳ.....                          | 517 |
| Ҳолатҳои издивоҷ .....                       | 519 |

### *Фасли дуюм*

|  |     |
|--|-----|
| ШАРТҲО ВА РУКНИ НИКОҲ .....                                      | 521 |
| Одоб ва суннатҳои никоҳ .....                                    | 526 |
| Тафсили мавзӯи никоҳ .....                                       | 531 |
| Ҳукуқ ва масъулиятаҳои дучонибаи зану шавҳар .....               | 534 |
| Масъулиятаҳои шавҳар .....                                       | 535 |
| Бахше аз ҳукуқҳои занон бар шавҳаронашон .....                   | 535 |
| Масъулиятаҳои зан .....  | 535 |
| Бахше аз ҳукуқҳои мард бар ҳамсараш .....                        | 535 |
| Калимаҳое, ки ақди никоҳ бо гуфтани онҳо баста<br>мегардад ..... | 536 |

### *Фасли сеюм*

|   |     |
|---|-----|
| ҲУКМИ СИФА Ё НИКОҲИ МУВАҚҚАТ .....  | 538 |
| Издивоҷ бо коғирон.....   | 539 |
| Баъзе масоили боби никоҳ .....  | 544 |
| Никоҳи фузулӣ .....   | 544 |
| Ақди никоҳ ба воситаи китобат, ваколат<br>ва рисолат .....  | 545 |
| Бастани ақди никоҳ аз тариқи воситаҳои алоқа<br>– талефон , барқия, факс, интернет ва ғайра ..... | 548 |

### *Фасли чорум*

|  |     |
|--|-----|
| ЗАНҲОЕ, КИ НИКОҲИ ОНҲО ҲАРОМ АСТ ..... | 553 |
|--|-----|

### *Фасли панҷум*

|   |     |
|---|-----|
| АҲКОМ ВА САЛОҲИЯТАҲОИ ВАЛӢ ДАР АҚДИ НИКОҲ.... | 560 |
|---|-----|

### *Фасли шашум*

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| ИНТИХОБИ КУФВ БАРОИ ҲАЁТ ..... | 564 |
|--------------------------------|-----|

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Интихоби ҳамсари муносиб ..... | 570 |
| Хилвати сахеҳа.....            | 574 |
| Пардоҳти маҳр .....            | 578 |
| Махри мисл .....               | 583 |
| Никоҳи шигор.....              | 584 |
| Никоҳ барои ҳалола .....       | 585 |
| Навъҳои никоҳ.....             | 586 |
| Никоҳи сахех.....              | 587 |
| Никоҳи фосид ва ботил .....    | 591 |
| Никоҳи мавқуф .....            | 595 |
| Фарҳанги муюширати ҷинсӣ ..... | 596 |
| Истимно бо даст .....          | 599 |
| Хутбаи никоҳ .....             | 601 |

*Фасли ҳафтум*

|  |     |
|--|-----|
| ШАРТ ГУЗОШТАН ДАР ВАҚТИ АҚДИ НИКОҲ ..... | 603 |
| Ҳукми никоҳи коғирон .....               | 604 |
| Риояи адолат дар байни занон .....       | 605 |

**КИТОБИ РАЗОАТ .....****607**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| ШИРХОРАГӢ .....            | 608 |
| Баёни масоили ин боб ..... | 609 |

**КИТОБИ ТАЛОҚ .....****617**

*Фасли аввал*

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| ТАЛОҚ АЗ ДИДГОҲИ ИСЛОМ .....         | 618 |
| Роҳҳои ҳалли пешниҳодии Қуръон ..... | 619 |

*Фасли дуюм*

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| ШАРОИТИ ТАЛОҚДИҲАНДА .....         | 622 |
| Талоқи шахси мукраҳ .....          | 623 |
| Талоқи маст .....                  | 624 |
| Талоқ дар ҳолати ҳашму ғазаб ..... | 625 |
| Талоқи шахси лол .....             | 626 |
| Талоқ бо ҳазл .....                | 626 |
| Талоқ бо мукотиба .....            | 627 |
| Талоқ ба василаи вакил .....       | 628 |
| Талоқ бо пайғом .....              | 628 |

|  |     |
|--|-----|
| Талоқ ба тарики тавфиз.....                    | 628 |
| Навъҳои талоқ.....                             | 629 |
| Навъҳои талоқ ба эътибори калимаҳо .....       | 631 |
| Кинояи талоқ .....                             | 632 |
| Васферо бар лафзи талоқ афзудан .....          | 634 |
| Нисбат додани талоқ ба узвҳои бадани зан ..... | 635 |
| Баёни масоили ин боб.....                      | 636 |
| Ҳукми сеталоқа .....                           | 637 |

*Фасли сеюм*

|   |     |
|---|-----|
| АҲКОМИ ТАЛОҚ ПЕШ АЗ ҲАМБИСТАРӢ ВА         |     |
| ХИЛВАТИ САҲЕХА.....                       | 644 |
| Тафвизи талоқ – ба ихтиёри зан супоридани |     |
| талоқ .....                               | 645 |
| Баёни масоили ин боб .....                | 649 |
| Талоқи бо шарт .....                      | 650 |
| Тафсили масоили ин боб .....              | 652 |
| Талоқ дар ҳолати беморӣ .....             | 653 |
| Баёни масоили ин боб .....                | 656 |

*Фасли чорум*

|  |     |
|--|-----|
| ТАЛОҚИ РАҶӢ ВА БОИН.....                         | 657 |
| Пайвастани талоқҳо .....                         | 661 |
| Дар панҷ маврид зан талоқи боин мешавад.....     | 661 |
| Саркашӣ ва нофармонии зан .....                  | 662 |
| Истисно дар талоқ .....                          | 663 |
| Фарқи талоқ аз фасҳ .....                        | 669 |
| Синни балофат .....                              | 673 |
| Синни тамайиз – рушди фикрӣ пеш аз балофат ..... | 675 |

*Фасли панҷум*

|                      |     |
|----------------------|-----|
| ИЙЛО.....            | 678 |
| Хуль .....           | 682 |
| Талоқи муборот ..... | 686 |

*Фасли шашум*

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| ЗИҲОР.....                           | 687 |
| Лиъон.....                           | 692 |
| Тариқи баргузор намудани лиъон ..... | 693 |
| Мардони иннин.....                   | 696 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Бемориҳои дармоннопазири аср ..... | 703 |
| Ҳукми мафқуд ва ақим .....         | 707 |
| Бордоркуни сунъӣ .....             | 710 |
| Коштан ва интиқоли узвҳо .....     | 715 |

*Фасли ҳафтум*

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| ИДДА .....                         | 721 |
| Масоили гуногуни ин боб .....      | 723 |
| Ҳикматҳои идда .....               | 724 |
| Ҳидод.....                         | 726 |
| Собит шудани насаб .....           | 727 |
| Баёни масоили ин боб .....         | 728 |
| Нигаҳдорӣ ва парастории кӯдак..... | 730 |
| Нафака ва таъмини ниёзҳо.....      | 730 |

*Фасли ҳаштум*

|   |     |
|---|-----|
| ЧОЙГОҲИ ЗАН ДАР ИСЛОМ .....   | 736 |
| Баробарии марду зан дар асли ваҳдати инсонӣ ва<br>дар каромати башарӣ ..... | 736 |
| Усул ва ё қуллиёти панҷона.....   | 747 |
| Пуштвонай имонии пойгоҳи ҳуқуқии занон.....                                 | 748 |
| Хушунат ва зӯроварӣ аз дидгои ислом .....                                   | 749 |
| Шоҳкориҳои дигари ислом дар ин чода .....                                   | 753 |
| Масъули ҳифзи ҳуқуқи занон.....   | 754 |
| Бурузи ташаннуҷ дар хонавода ва назароти<br>Куръон дар ин замина .....      | 757 |
| Марҳалайи дигари ҳалли бӯҳрон .....   | 761 |
| Хушунатҳо дар ҷомеа.....  | 762 |
| Иффат ва покдоманий дар ҷомеа .....   | 763 |
| Тафовутҳои марду зан .....  | 766 |
| Инқилоби фикрӣ ва иҷтимоӣ .....   | 771 |
| МАНОБЕЪ ВА САРЧАШМАҲО .....   | 775 |



АБДУШАРИФИ БОҚИЗОДА

## ФИҚХИ ИСЛОМИЙ

**бар асоси мазҳаби Ҳанафӣ**  
[қисмати ибодот ва ахволи шаҳсӣ]

*Xуруғчин*  
Айюби Сафарзод

*Tarроҳ*  
Муҳаммадсиддиқи Комил

*Mусаҳҳех, саҳҳоф ва ороишгари китоб*  
Нурмуҳаммади Амиршоҳӣ

---

Ба чопаш 10.05.2011 имзо шуд. Андозаи 60x90<sup>1</sup>/16. Коғази оғсетӣ.  
Чопи оғсетӣ. Гарнитураи Times New Roman Tj. Ҷузъи чопии шартӣ 50.  
Теъдоди нашр 1 000 нусха. Супориши № .

Матбааи «Lahoria Book Banding in company».  
00024434, Лоҳур, Urdu Bazar Lahore  
Тел: (0092) 3334231358

عبد الشري夫 عبد الباقي

# الفقه الإسلامي

على المذهب الحنفي

العبادات وما يتعلق

بالأحوال الشخصية

[باللغة الطاجيكية - الحروف السيريلية]

الطبعة الرابعة

لاهور - 2011

## **Барои қайдҳо**